



---

---

# Шарҳи маъонии Қуръони карим ба забони тоҷикӣ

---

---

Мутарҷим:  
**МАРКАЗИ РУВОД-УТ-ТАРҔАМА**



# بِيَانُ مَعَانِي



باللغة الطاجيكية

ترجمة  
مركز رواد الترجمة



(ج) المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مؤسسة رواد الترجمة للأتصالات وتقنية المعلومات

بيان معاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية / مؤسسة رواد

الترجمة للأتصالات وتقنية المعلومات . - الرياض، ١٤٤٢ هـ

ص : .. سم ١٣٤٠

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٩٧-٨٢-٧

١- القرآن - ترجمة ٢- القرآن - التفسير الحديث أ. العنوان

٩٣٤ / ١٤٤٢ ٢٢١ ، ٤٩١٥٧ دينوى

رقم الإيداع: ٩٣٤ / ١٤٤٢

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٩٧-٨٢-٧

الطبعة الأولى

١٤٤٤ هـ

للتتحقق من التحديثات



29-09-2018 (v1.0.0-pdf.1)

للتوصل : [info@quranenc.com](mailto:info@quranenc.com)

نَحْوُ تَوْفِيرِ تَفَاسِيرَ وَتَرَاجمَ مَوْثُوقَةٍ لِمَعْنَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِلُغَاتِ الْعَالَمِ



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



دار الإسلام



جمعية الربوة



## مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .

فالقرآن الكريم كلام الله، المعجزة الباقية والحججة القائمة على الإنس والجن أجمعين، وهو المصدر الأول للإسلام، وفيه غاية الكمال والعظمة والإعجاز والبيان، وبه تقوم الحججة على المكففين، وقد أمرنا الله سبحانه به بإبلاغه للناس، قال تعالى (..... وأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ يَلْفَ... )، ويقول تعالى (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيَنْتَدِرُوا بِهِ..... )، ويقول تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَعَلَّ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا لَعَلَّتْ رِسَالَتُهُ... )، وقال تعالى: (وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية) رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري.

وحيث أن الناطقين بغير اللغة العربية في هذا الزمان يزيدون على تسعين في المئة من البشرية، فلن يحصل البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقين بغير العربية، إلا بإيجاد ترجمات متقدة بلغاتهم.

ونظراً لأن العمل على ترجمات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبير، ولم يعط حقه من العناية في كثير من اللغات، وللتقياً بشيء من الواجب، فقد بادر مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام التابع للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خلال مجموعة من المشاريع باللغات التي تهدف إلى توفير ترجمات متقدة وموثوقة ومتطرفة لمعاني القرآن الكريم بلغات العالم، ثم طباعتها وإتاحتها مجاناً، ونشرها على موقع موسوعة القرآن الكريم ([www.quranenc.com](http://www.quranenc.com))

ويطيب لنا أن نقدم هذه الترجمة الجديدة لمعاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية، خدمة للناطقين بهذه اللغة، ونحمد الله سبحانه أن يسر ووفق لإنجاز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي جهد لإنجاز هذا المشروع الكبير.

و قبل الخاتم فإننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم - مهما بلغت دقتها - ستكون قاصرة عن أداء المعاني المضيئة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم فريق العمل في فهم كتاب الله الكريم، وعلوه أنه يعتريها ما يعتري كل عمل بشري.

وحيث نسعى دائمًا إلى التطوير المستمر للترجمات، فنأمل حال وجود أي ملاحظات إرسالها من خلال نافذة الملاحظات الموجودة أمام كل آية ضمن هذه الترجمة في موقع موسوعة القرآن الكريم ([www.quranenc.com](http://www.quranenc.com))، ولأي مقتراحات أو استفسارات أخرى يمكن مرااسلتنا عبر البريد الإلكتروني : [info@quranenc.com](mailto:info@quranenc.com)

ونسأل الله العون والتوفيق والسداد، وصلاح النية والعمل، وصلى الله على نبينا محمد .

## Муқаддима

Ситоиш Аллоҳро, Парвардигори оламиёнро, Ва дуруду салом бар Паёмбарамон Мұхаммад ва бар хонадон ва саҳобагони эшон бод. Аммо баъд:

Куръони қарим каломи Аллоҳ аст, мұғизаи боқӣ ва ҳүччати асоснок бар тамоми одамиён ва қиниён аст. Он сарчашма ва манбаи якуми Ислом аст, ва Куръони қарим дар ниҳояти камол, азamat, мұғиза ва фасеху ҳушбаён аст. Куръони қарим далели асоснок бар шахсони мұкаллаф (ба камол расида) мебошад. Ҳудованда амр кардааст, ки онро ба мардум бирасонем ва таълим дихем.

Ҳудованда мефармояд: "(Эй Паёмбар! Бигӯ:) ... Аллоҳ таоло [ки] миёни ману шумо гувоҳ аст ва ин Куръон [аз қониби Ӯ] бар ман ваҳӣ шудааст, то ба василаи он ба шумо ва ҳар ки [ин пайм ба ӯ] мерасад, ҳушдор дихам ..." (Анъом 19), Дар ҷои дигар Ҳудованда мефармояд: "Ин [Куръон] паёме расо барои мардум аст [то ба василаи он ҳидоят шаванд] ва бо он ҳушдор ёбанд..." (Иброҳим 52), Ва дар ҷои дигар Ҳудованда мефармояд: "... Эй паймбар, он чиро аз тарафи Парвардигорат бар ту нозил шудааст, [ба таври комил ба мардум] иблөғ кун ва агар [чунин] накунй, рисолати Ӯро [ба анҷом] нарасондай..." (Моида 67), Дар ҷои дигар Ҳудованда мефармояд: "... Ва ба василаи Куръон бо онон ба ҷиҳоди бузурге бархез [ва дар ин роҳ шикебо бош]" (Фурқон 52), Паёмбари Ҳудо (Дуруду саломи Аллоҳ бар Ӯ бод) мефармояд: "Аз номи ман, агарчанде ки як оят ҳам бошад, ба мардум бирасонед", (Ривояти Бухорӣ). Дар ҳадиси дигар Паёмбари Ҳудо (Дуруду саломи Аллоҳ бар Ӯ бод) мефармояд: "Беҳтарини шумо касе аст, ки Куръонро биомӯзад ва ба дигарон биёмӯzonad" (Ривояти Бухорӣ).

Азбаски суханварони ғайриарабӣ дар ҳоли ҳозир зиёда аз навад дар сади башарият ҳастанд, хело мушкил аст, ки маъюнӣ, далелу бурҳон ва эъҷозу баёни Куръони қарим ба забонҳои онҳо расонида ва таблиғ карда шавад, магар инки тарҷумаҳои комил ва дақиқ ба забонҳои худашон табъу нашр гардад.

Азбаски кор дар тарҷумаҳои маъюни Куръони қарим заъиф ва камбудиҳои зиёд дорад ва ба бисёре аз забонҳо аҳамияти ҷидди дода нашудааст, Маркази Рувводут-тарҷума бо ҳамкори бо сомонаи Дорул-ислом, ([www.islamhouse.com](http://www.islamhouse.com)), ки ба Дафтари таъовуни барои даъват ва роҳнамоии муҳочирони кории хориҷӣ, Рабва вобастагӣ дорад, барои равшани андохтани маъюни Куръони қарим ва табъу нашри он ташаббусеро тавассути як силсила лоиҳаҳо бо забонҳое, ки ҳадафи онҳо

тарчумахои дақик, боэйтимод ва пешрафтаи маъонии Қуръони карим аст, амали намуда, сипас онро ба таври ройгон чоп ва ба воситай сомонаи Донишномаи Қуръони карим ([www.quranenc.com](http://www.quranenc.com)) дар дастраси мардум қарор медиҳад.

Боиси хушнудии мост, ки ин тарчумай нави маъонии Қуръони Каримро ба забони тоҷикий ҳамчун хидмат барои қасоне, ки бо ин забон ҳарф мезананд, муаррифӣ менамоем ва Ҳудованди покро барои муваффақ гардонидани мо дар анҷоми ин кор шукргузорӣ менамоем.

Умедворем Парвардигори меҳрубон ин амали моро барои ризои худаш ҳолис гардонад ва онро боиси манғифъати мардумон қарор дихад.

Мо ба ҳама қасонеки дар иҷро ва анҷоми ин лоиҳаи бузург саҳми ҳудро гузоштаанд, самимона ташаккӯр мегӯем.

Пеш аз хотима, албатта мо ҳуб дарк мекунем, ки тарчумай маъонии Қуръони карим ҳарчанд дақиқ ҳам бошад дар анҷоми маъонии бузурге, ки бо матни муъцизаоси Қуръони карим нишон додааст, ноқис ҳоҳад буд, Зеро маъонӣ ва мағоҳиме, ки тарчума анҷом медиҳад, натиҷаи дониш, фаҳмиш ва бардошти турӯҳи кори дар тарчумай маъонии Қуръони карим аст, Мушаҳҳас аст, ки ин амали башари аст ва амали башари эмин аз камбуди ва нуқсон намебошад.

Азбаски мо пайваста дар пайи такмил ва беҳбуди тарчумахо ҳастем, умедворем, ба хотири такмил ва беҳбуди тарчума мулоҳизот ва ёддоштҳои ҳудро ба воситай равзанаи тафсирҳо, ки дар назди ҳар як оят дар доираи ин тарчума дар Донишномаи Қуръони карим ([www.quranenc.com](http://www.quranenc.com)) аст, ирсол намоед.

Ва барои дигар пешниҳодҳо ва дарҳостҳо, шумо метавонед онҳоро ба воситай почтаи электронӣ [info@quranenc.com](mailto:info@quranenc.com) ба мо ирсол намоед.

Аз Ҳудованд мадад, муваффақият, подош, ният ва амали солеҳ ҳоҳонем, Ва дуруду саломи Аллоҳ бар Паёмбарамон Муҳаммад бод.

## Сураи Фотиҳа الفاتحة

1. Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

2. Сипос маҳсуси Аллоҳ таоло— Парвардигори ҷаҳониён аст.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

3. Бахшандай меҳрубон аст.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾

4. Молики рӯзи ҷазост.

مَكِيلُكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤﴾

5. [Парвардигоро] Танҳо Туро мепарастем ва танҳо аз Ту ёрӣ мечӯем.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

6. Моро ба роҳи рост ҳидоят фармо [ва ҳамвора сабитқадам бигардон].

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

7. Роҳи қасоне [ҳамчун паймбарон, шаҳидон, ростгӯён ва нақуқорон], ки ба онон неъмат додай ва дар зумраи ғазабшудагон [яхудиён] ва гумроҳон [масеҳиён] нестанд.

صِرَاطَ أَذْلَىٰذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ  
الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا  
الْضَّالِّينَ ﴿٧﴾

## Сураи Бақара балкары

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Алиф, лом, мим.

2. Ин китобест, ки ҳеч тардиде [шакку гумоне] дар [китоби илоҳӣ будани] он нест ва мояни ҳидояти парҳезгорон аст.

3. Он касоне, ки [дар нихону ошкор] ба ғайб имон доранд ва намоз барпо медоранд ва аз он чи ба эшон рӯзӣ додаем, инфоқ [сарфу ҳарҷ ва хайр] мекунанд.

4. Ва онҳое, ки ба он чи бар ту ва [бар паёмбарони] пеш аз ту нозил шудааст, имон меоваранд ва бар рӯзи растоҳез яқин доранд.

5. Онҳо аз ҷониби Парвардигорашон аз ҳидоят бархӯдоранд ва ононад, ки растагоранд.

6. Бар касоне, ки коғир шудаанд, баробар аст, ки оё бимашон додай, ё надодай, имон наҳоҳанд овард.

﴿١﴾

ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَى  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْنِ وَيَقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا  
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ  
يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  
إِنَّهُمْ لَا يُنَذِّرُهُمْ أَمْ لَمْ تُنَذِّرْهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. Аллоҳ таоло бар дилҳо ва гүшҳояшон муҳр [-и ғафлат] задааст ва бар чашмҳояшон пардаест ва барояшон азоби бузурге [дар пеш] аст

8. Бархе аз мардум мегүянд: "Ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон овардаем", дар ҳоле ки имон надоранд

9. Онон [гумон мекунанд] Аллоҳ таоло ва мұмынноң фиреб медиҳанд, дар ҳоле ки фақат худро фиреб медиҳанд, вале намефаҳманд.

10. Дар дилҳояшон беморй аст ва Аллоҳ таоло бар бемории онон афзудааст ва ба хотири дурӯғхое, ки мегуфтанд, азоби дардноке [дар пеш] ҳоҳанд дошт

11. Ҳар гоҳ ба онон гүфта шавад: "Дар замин фасод накунед", [ба дурӯғ] мегүянд: "Мо албатта худ ислоҳгарем"

12. Огоҳ бошед! Онон [табаҳкор ва] муфсиданд, вале намефаҳманд

13. Ва вақте ба онон гүфта шавад: "Шумо низ ҳамчун мардум [-и мунсиғ ва воқеъбин] имон оваред", мегүянд: "Оё [интизор доред] ҳамчун камхирадон имон оварем"? Огоҳ бошед! [Маҳз худи] Ононанд, ки камхирад ҳастанд, вале намедонанд

٢٧  
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَعْيِهِمْ  
وَكُلَّيْنَ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ  
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٢٨

يُخَدِّغُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا وَمَا  
يُخَدِّغُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا  
يَشْعُرُونَ ٢٩

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا  
يَكْنِيُونَ ٣٠

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٣١

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُقْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا  
يَشْعُرُونَ ٣٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ظَاهِرُوا كَمَا ظَاهَنَ  
النَّاسُ قَالُوا أَنَّمَاءُنْ كَمَا ظَاهَنَ  
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْسُّفَهَاءُ  
وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ٣٣

14. Ва ҳангоме ки муъминонро мулокот меқунанд, мегүянд: "Мо [низ ҳамчун шумо] имон овардаэм" ва ҳангоме ки бо бузургони шайтонсифати худ хилват меқунанд [дар танхой якчо мешаванд], мегүянд: "Мо бо шумо ҳастем ва фақат [онҳоро] масхара меқунем"

15. Аллоҳ таоло тамасхурашон меқунад ва дар туғёнашон саргашта нигаҳ медорад

16. Онон қасоне ҳастанд, ки гумроҳиро ба [баҳои] ҳидоят хариданд, пас, тичораташон суде надорад ва ҳидоятёфта набуданд.

17. Достони инон [мунофиқон] ҳаммонанди достони қасест, ки оташе афрӯхт, пас, чун оташ перомунашро равшан соҳт, Аллоҳ таоло нурашонро бигирифт ва дар торикиҳое, ки намебинанд, раҳояшон кард

18. Кару полу кўранд ва [аз гумроҳии худ] бознамегарданд

19. Ё [мисолашон] ҳамчун [гирифторони] борони саҳт (сел) аст, ки аз осмон [фурӯ мерезад] ва дар он торикиҳо ва раъду барқ бошад ва онон аз тарси марг ангуштони худро дар гўшҳояшон фурӯ мебаранд, то садои соиқа [оташак] -ро нашнаванд ва Аллоҳ таоло ба кофирон ихота дорад

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُواْ ءَامَنَّا  
وَإِذَا خَلَوْ إِلَيْ شَيْطَنِهِمْ قَالُواْ إِنَّا  
مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي  
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشَرَّوْ أَضَلَالَةً  
بِالْفَهْدَى فَمَا رَبِحْتَ بِجَرْثِمُ وَمَا  
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٢٨﴾

مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَأَنَّمَا  
أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَدَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  
وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٢٩﴾

صُمْ بُكْمُ عُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾

أَوْ كَصِيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتٌ  
وَرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَلِيَّهُمْ فِي  
عَادَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَدَرَ الْمَوْتُ  
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِينَ ﴿٣١﴾

20. Наздик аст, ки барқ чашмонашонро бирабояд, ҳар гоҳ ки [барқ мезанад ва роҳро] бар онон равшан месозад, гоме дар [партави] он бармедоранд ва чун торикий ононро фаро гирад, [хайратзада] бозмеистанд; ва агар Аллоҳ таоло бихоҳад, шунавой ва биноиашонро аз байн мебарад, зеро Аллоҳ таоло бар ҳар коре тавоност

21. Эй мардум, Парвардигори худро паравтиш кунед; он касе, ки шумо ва пешиниёни шуморо офарида. Бошад, ки парҳезгор шавед.

22. Он, ки заминро барои шумо бигустурд ва осмонро [ҳамчун сақфе] болои саратон қарор дод ва аз осмон обе фурӯфиристод ва ба василаи он анвои меваҳоро ба вуҷуд овард, то рӯзии шумо бошад. Бинобар ин барои Аллоҳ таоло ҳамтоёне қарор надиҳед, дар ҳоле ки [ҳақиқатро] медонед.

23. Ва агар дар бораи он чи бар бандай худ [Муҳаммад] нозил кардаем, дар шакку тардид ҳастед, агар рост мегӯед, сурои ҳаммонанди он биёваред ва гувоҳони худро – ғайр аз Аллоҳ таоло – фаро хонед.

24. Пас, агар чунин накардед – ва ҳаргиз натавонед кард – аз оташе битарсед, ки ҳезуми он мардуму сангҳо ҳастанд ва барои кофирон омода шудааст.

يَكَادُ الْبَرُّ يَنْخَطُفُ أَبْصَرَهُمْ كَلَّا  
أَخْسَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَخْلَمَ  
عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهُ  
بِسْمِهِمْ وَأَبْصِرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

يَتَأْتِيُهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي  
خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّهُونَ ﴿٦٩﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا  
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً  
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرِتِ رِزْقًا لَكُمْ  
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ  
عَبْدِنَا فَأُثْوِرُ بِسُورَةٍ مِنْ مَثِيلِهِ وَأَذْعُو  
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ ﴿٦٩﴾

إِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَاتَّقُوا  
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
أُعِدَّتُ لِلْكَفَرِينَ ﴿٦٩﴾

25. [Эй паёмбар] Ба касоне, ки имон оварда ва корҳои шоиста анҷом додаанд, мужда бидех, ки боғхое [аз биҳишт] барояшон [дар пеш] аст, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст. Ҳар замон, ки мевае аз он ба эшон дода шавад, мегӯянд: "Ин ҳамон аст, ки пеш аз ин [дар дунё] рӯзии мо шуда буд; дар ҳоле ки шабеҳи он ба эшон дода шуда буд [на худи он] ва [дар он ҷо] ҳамсарони поке доранд ва ҷовидона дар он ҳоҳанд буд"

26. Аллоҳ таоло аз ин, ки ба пашшае-ё болотар аз он-масал бизанад, шарм намекунад. Онон, ки имон овардаанд, медонанд, ки он [масал] ҳақ аст аз тарафи Парвардигорашибон [ва аз он панд мегиранд] ва аммо онҳое, ки кофиранд, мегӯянд: "Аллоҳ таоло аз ин масал чӣ хостааст?" Аллоҳ таоло [бо баёни ин амсол] гурӯҳи бисёреро [ки муставчиби онанд ҳайрон ва] гумроҳ ва гурӯҳи бисёреро ҳидоят мекунад; ва танҳо [мунофиқон ва] фосиқонро бо он гумроҳ месозад

27. [Ҳамон] касоне, ки паймони Аллоҳро – пас аз маҳкам соҳтанаш – мешикананд ва равобити [накуи хешовандӣ]-ро, ки Аллоҳ таоло ба барқарории он фармон додааст, қатъ ва дар замин фасод мекунанд. Инон [дар дунё ва охират] зиёндидагонанд.

وَبِئْرِ الَّذِينَ ءَامُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أَن لَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ  
ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا اللَّهِي رُزِقْنَا مِنْ  
قَبْلٍ وَأُثْرًا بِهِ مُتَشَدِّهَا وَلَهُمْ فِيهَا  
أَرْوَاحٌ مُظَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿٦٥﴾

\*إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَن يَضْرِبَ  
مَثَلًا مَا بَعْرُوضَةً فَمَا فَوَّقَهَا فَأَمَّا  
الَّذِينَ ءَامُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُوقُ مِنْ  
رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ  
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ  
كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ  
بِهِ إِلَّا الْفَسِيقِينَ ﴿٦٦﴾

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مِيَتَّهِ وَيَنْقُطُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ  
أَن يُوَضَّلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٦٧﴾

28. Чи гуна [яктоии] Аллохро инкор мекунед, дар ҳоле ки моддаи бечон будед ва Ў шуморо ҳаёт баҳшид. Боз шуморо мемиронад ва баъд аз он зинда хоҳад кард, баъд аз он [барои бозпурсӣ] ба пешгоҳаш боз гардонда мешавед.

29. Ўст, ки ҳамаи он чиро, ки дар замин аст, бароятон оғарид, Пас аз он ба сӯи осмон рӯй ва онҳоро ба сурати ҳафт осмон сомон дод ва Ў ба ҳар чиз доност.

30. Ва [ёд кун] ҳангоме ки Парвардигорат ба фариштагон гуфт: "Ман дар замин [барои башари номасъулу беихтиёр] ҷонишине ҳоҳам гумошт [ки масъулу мукаллаф аст]. Онон гуфтанд: Оё қасеро дар он ҷо мегуморӣ, ки табаҳкорӣ ва хунрезӣ кунад, дар ҳоле ки мо Туро бо сипос ба покӣ меситоем ва тақдис мекунем? Аллоҳ таоло гуфт: "Ман [дар бораи ҳадафу маслиҳати оғариниши ў] ҷизҳое медонам, ки шумо намедонед"

31. Он гоҳ ҳамаи номҳо [-и ашё ва мавҷудот]-ро ба Одам омӯҳт. Сипас онҳоро ба фариштагон арза дошт ва фармуд: "Агар рост мегӯед, аз номҳои инҳо ба ман ҳабар дихед"

32. [Фариштагон] Гуфтанд: "Муназзахӣ [покӣ], Ту! Мо ҷизе ҷуз он чи ба мо омӯҳтай намедонем. Ту донои ҳакимӣ"

كَيْفَ تَكُنُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا  
فَأَحْيَنَاكُمْ ثُمَّ لَمْ يُعِيْسُكُمْ ثُمَّ  
يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ  
جِبِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلنَّٰئِيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ  
فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا أَنْجَعُلُ فِيهَا  
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَبَسْفِكُ الْدَّمَاءَ  
وَنَخْنُ نُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

وَعَلَمَ إِدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ  
عَلَى الْمَنَٰئِيْكَةِ فَقَالَ أَثْبُونِي بِاسْمَاءِ  
هَوُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا  
عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٠﴾

33. Фармуд: "Эй Одам, ононро аз номхояшон огох кун". Ҳангоме ки вай ононро огох кард, [Аллоҳ таоло] фармуд: "Оё ба шумо нагуфтам, ки ман асрори осмонхову заминро медонам ва аз он чи, ки ошкор мекунед ва пинҳон медоштед, огоҳам"?

34. [Ёд кун] Ҳангоме ки ба фариштагон гуфтем: "Барои [бузургдошту эҳтиром бар] Одам саҷда кунед"! Пас, [ҳамагӣ] саҷда карданд, ба ҷуз иблис, ки худдорӣ кард ва такаббур варзид ва аз коғирон шуд.

35. Гуфтем: "Эй Одам, ту ва ҳамсарат [Ҳаво] дар биҳишт сукунат кунед ва аз [неъматҳои] он – аз ҳар ҷо, ки меҳоҳед – гуворо бихӯред, аммо ба ин дараҳт наздик нашавед, ки [ба хотири сарпечии фармони илоҳӣ] дар зумраи ситамгорон хоҳед буд"

36. Пас, шайтон мучиби лағжиш [ва сарпечии] он ду шуд. Сипас Аллоҳ таоло онҳоро аз он чи дар он буданд [биҳишт] берун кард ва [ба он ду ва шайтон] гуфтем: "Ҳамагӣ [ба замин] фуруд оед, дар ҳоле ки душмани яқдигар хоҳед буд ва бароятон дар замин то муддати муайян қароргоҳ ва василаи баҳрабардорӣ вучуд хоҳад дошт"

قَالَ يََّاَدَمُ أَتَيْتُهُمْ بِاسْمَإِيمَّهُ فَلَمَّا  
أَتَبَأَهُمْ بِاَسْمَإِيمَّهُ قَالَ أَلَمْ أَفْلَ لَكُمْ  
إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا كُنْتُمْ  
تَكُنُمُونَ ﴿٢٣﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلَّادَمَ  
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ أَبَى وَأَسْتَكَبَرَ  
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

وَقُلْنَا يََّاَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ  
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتَمَا  
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الْتَّسْجِرَةَ فَنَكَوْنَا مِنَ  
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

فَأَرَأَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا  
مِنَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضَكُمْ  
لِبَعْضٍ عَدُوُّكُمْ فِي الْأَرْضِ  
مُسْتَقْرِرٌ وَمَتَّعٌ إِلَى حِينِ ﴿٢٦﴾

37. Он гоҳ Одам аз Парвардигораш калимote фаро гирифт [ва дархости бахшоиш намуд] ва Аллоҳ таоло тавбаи ўро пазирифт, чаро ки Аллоҳ таоло тавбапазири мөхрубон аст

38. Гуфтем: "Ҳамагӣ аз он [бихишт] фурӯд оед ва ҳар гоҳ аз ҷониби Ман раҳнамуде бароятон омад, қасоне, ки аз он [ҳидоят] пайравӣ кунанд, на тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд"

39. Ва қасоне, ки коғир шуданд ва нишонаҳои [қудрату яктои] моро дурӯғ пиндоштанд, онон аҳли дӯзаханд ва ҳамеша дар он хоҳанд буд

40. Эй Бани Исроил [фарзандони Яъқуб], неъматҳоеро, ки ба шумо арzonӣ доштам, ба ёд оваред ва ба паймоне, ки бо ман бастаед, вафо кунед, то Ман низ ба паймони [худ бо] шумо [дар бораи неъматҳои дунё ва охират] вафо кунам ва танҳо аз ман битарсед

41. Ва ба он чи нозил кардаам [Қуръон] имон биёваред, ки тасдиқунандаи чизест, ки бо шумост ва нахустин коғир ба он набошед ва оёти маро ба баҳои ноҷиз нафурӯшед ва танҳо аз Ман битарсед

42. Ва, дар ҳоле ки [ҳақиқатро] медонед, ҳақро бо ботил наёmezед ва онро китмон [пинҳон] нақунед

فَتَلَقَّعَ عَادُمْ مِنْ رَّتِيْهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ  
عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ أَرَحَمُ

فُلَنَا أَهْبَطْوَ مِنْهَا حَمِيْعًا فَإِمَّا  
يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنْ تَبَعَ هُدَى  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَجْزِيُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِمَا يَأْتِيْنَا  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ

يَبْيَقِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَتِيَ اللَّهِ  
أَنْعَثْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي  
أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارِّهُبُونَ

وَعَامِلُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا  
مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَى كَافِرِ بِهِ  
وَلَا تَشَرُّوا بِإِيمَانِي شَمَنَا قَلِيلًا وَإِيمَانِي  
فَأَنَّتُمُونَ

وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَنَكْتُمُوا  
الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

43. Ва намоз барпо доред ва закот бипардозед ва бо намозгузорон намоз бихонед

44. Оё, дар ҳоле ки китоби [Таврот] – ро меконед, мардумро ба некй фармон медиҳеду худро фаромӯш мекунед? Оё намеандешед?

45. Ва аз шикебоиву намоз ёрӣ чӯед; ва ба ростӣ, ки он [намоз] ҷуз ба фурӯтанон душвору гарон аст

46. Ҳамон қасоне, ки яқин доранд, ки ба дидори Парвардигори хеш ноил ҳоҳанд шуд ва ба пешгоҳи ӯ бозмегарданд

47. Эй Бани Исроил, неъматҳоеро, ки ба шумо арzonӣ доштам, ба ёд оваред ва [низ] ин ки шуморо [ба далели барҳӯрдорӣ аз ҳидоят] ба ҷаҳониён бартарӣ додам

48. Ва аз рӯзе битарсед, ки қасе ҷизе [аз азоби Аллоҳ таоло] – ро аз қасе дафъ намекунад ва аз ӯ шафоат пазируфта намешавад ва на ғаромату фидяе гирифта мешавад ва на ёрӣ мешаванд

49. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки шуморо аз ҷанғоли фиръавниён начот додем. [Онон] Бадтарин азобро бар саратон меоварданд: Писаронатонро мекуштанд ва занонатонро [барои қанизӣ] зинда нигаҳ медоштанд ва дар инҳо

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْثُوا الْزَكُورَةَ وَارْجِعُوهُ  
مَعَ الْرَّكْعَيْنَ ﴿٤٣﴾

\*أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسُونَهُ  
أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَنَاهُونَ إِلَيْكُمْ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِذَا  
لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَشِيعَيْنِ ﴿٤٥﴾

الَّذِينَ يَظُلُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْكُؤْرَبِهِمْ  
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

يَبْيَنِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِ الَّهِ  
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّتُكُمْ  
عَلَى الْعَالَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

وَأَنَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِدُونَ نَفْسَ عَنْ  
نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ  
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ  
يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِذْ تَجِدُنَّكُمْ مِنْ إِعْلَامٍ فَرْعَوْنَ  
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَحِّلُونَ  
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِيْنَ نِسَاءَكُمْ

озмоиши бузурге аз чониби  
Парвардигоратон барои шумо буд

50. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки  
дарёро бароятон шикофтем ва  
шуморо начот додем ва  
фиръавниёнро, дар ҳоле ки [ба  
азоби онҳо бо ҷашми худ]  
менигаристед, ғарқ соҳтем

51. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро ки  
[барои нузули Таврот] ҷиҳил шаб бо  
Мӯсо ваъда гузоридем, он гоҳ шумо  
баъд аз ў гӯсоларо [ба парастиш]  
гирифтед, дар ҳоле ки [нисбат ба  
хештан] ситамгор будед

52. Сипас шуморо баъд аз он [гуноҳ]  
бахшидем; бошад, ки сипосгузорӣ  
кунед

53. Ва [низ ба ёд оваред] ҳангоме ки  
ба Мӯсо китоби [Таврот] – ро, ки  
чудокунанда [-и ҳақ аз ботил] аст,  
ато кардем; бошад, ки ҳидоят шавед

54. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки  
Мӯсо ба қавми худ гуфт: "Эй қавми  
ман, шумо бо интиҳоби гӯсола  
[барои парастиш] ба худ ситам  
кардаед, пас, ба сӯйи Офариғори  
худ бозгардед ва тавба кунед ва  
[хатокорони] худро бикишед. Ин кор  
барои шумо дар пешгоҳи  
Парвардигоратон беҳтар аст". Он гоҳ  
Аллоҳ таоло тавбайи шуморо  
пазируфт. Ба ростӣ, ки Ў  
тавбапазири меҳруbon аст

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ  
عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

وَإِذْ قَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ  
وَأَعْرَقْنَا إَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْشَمْ  
تَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ أَيَّلَةً ثُمَّ  
أَخْذَنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْشَمْ  
كَلِيلُونَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾

وَإِذْ مَاءَنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ  
لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ ﴿١٨﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِنَّكُمْ  
ظَلَمْنَتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنْ تَخَذِّلُكُمُ الْعِجْلَ  
فَتُؤْبِرُ إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُواْ  
أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ  
بَارِيْكُمْ قَاتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ  
الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٩﴾

55. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро ки гүфтед: "Эй Мұсо, мо ҳаргиз ба ту имон намеоварем, магар ин ки Аллохро ошкоро бубинем". Пас, соиқа [оташак] шуморо дар ҳоле гирифт, ки [азоби худро бо чашми хеш] менигаристед

56. Сипас шуморо пас аз маргатон барангехтем, бошад, ки сипосгузорй кунед

57. Ва абпро бар шумо соябон қарор додем ва манну салво [шахду бедона] бароятон фурӯ фиристодем [ва гүфтем]: "Аз неъматҳои покизае, ки ба шумо рӯзӣ додаем, бихӯред" [вале куфр варзидед]. Онон [бо носипосиву нофармонӣ] ба мо ситам накарданд, балки ба худ ситам раво доштанд

58. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки гүфтем: "Ба ин шаҳр [Байт-ул-муқаддас] ворид шавед ва аз [неъматҳои] он, аз ҳар ҷо [ва ҳар вақт], ки хостед, бихӯред ва бо фурӯтаний аз дарвоза ворид шавед ва бигӯед: "[Парвардигоро, гуноҳонамонро] фурӯ рез". [Чунин бигӯед] То гуноҳонатонро биёmurзэм ва [яқинан] бар [подоши] нақуқорон хоҳем афзуд

59. Он гоҳ ситамгарон ин суханро, ки ба онҳо гуфта шуда буд, тағийир доданд [ва ба ҷояш калимоти масхараомезе гүфтанд]. Аз ин рӯ, бар ситамгарон, ба сазои ин

وَإِذْ قُلْنَا لِيَمُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ  
رَأَيَ اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذْنَاهُ الصِّعَدَةُ  
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٦٥﴾

ثُمَّ بَعْثَنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْرِيْكُمْ  
أَعْلَمُ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

وَظَلَّلَنَا عَلَيْكُمْ أَعْمَامَ وَأَنْزَلَنَا  
عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلَوَىٰ كُلُّا مِنْ  
طِبَّابَتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا  
وَلَكُنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٧﴾

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقُرْيَةَ فَكُلُّا  
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَأَدْخُلُوا  
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَيَّةً نَعْفُرُ  
لَكُمْ خَطَابِكُمْ وَسَبَرِيدٌ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٨﴾

فَبَدَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي  
قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

нофармониашон, азобе аз осмон нозил кардем

60. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки Мӯсо барои қавми хеш об хост, пас, гуфтем: "Асои худро бар санг бизан". Он гоҳ дувоздаҳ чашма аз он ҷӯшид ва ҳар гурӯҳе обнӯшгоҳи худро донист [ва гуфтем]: "Аз рӯзии Аллоҳ таоло бихӯред ва биёшомед ва дар замин ба фасод [ва табоҳӣ] нақӯшед"

61. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки гуфтед: "Эй Мӯсо, мо ҳаргиз тоби таҳаммули як навъ ғизоро надорем, пас, Парвардигори хешро бихон, то аз рӯиданиҳои замин, аз сабзиву бодиринг ва гандуму наск ва пиёз бароямон бирӯёнад". [Мӯсо] Гуфт: "Оё чизеро, ки пасттар аст, бо чизи беҳтар чойгузин мекунед? Ба шахре фуруд оед; зеро он чи ки хостед, дар он ҷо бароятон вучуд дорад" ва [чунин шуд, ки муҳри] зиллату бенавой бар онон зада шуд ва сазовори ҳашми Аллоҳ таоло гардианд, ҷаро ки онон ба оёти Аллоҳ таоло куфр меварзианд ва паёмбаронро ба ноҳақ мекуштанд. Инҳо ба хотири он буд, ки гунаҳгору мутаҷовиз буданд

62. Дар ҳақиқат қасоне, ки [холисона ба ислом] имон овардаанд ва онон, ки яхудӣ шуданд ва масҳиёну собеон [фитратгароён], ҳар, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон

رِجَّا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

يَفْسُدُونَ ﴿٦﴾

\*وَإِذْ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا  
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَ  
مِنْهُ أَثْنَتَانِ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ  
أُنَّاينِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّوَا وَأَشْرَبُوا مِنْ  
رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَرُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿٧﴾

وَإِذْ قُلْنُمْ يَأْمُوسَى لَنَ تَصِيرَ عَلَى  
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرُجَ لَنَا  
مِمَّا نُتْبِعُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَاهَا وَقَشَّاهَا  
وَفُومَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلَاهَا قَالُ  
أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذَنَّ بِالَّذِي هُوَ  
خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرَارًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا  
سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَلَةُ  
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِيَائِيتِ  
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ أَحْقَقِ  
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكُلُّوَا يَعْتَدُونَ ﴿٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
وَالْأَصْرَارِيَ وَالصَّابِرِيَنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعِيمَ صَلِحَّا فَأَهْمُمْ

биёварад ва кори шоистае анчом дихад, подошашон назди Парвардигорашон аст; на тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд

63. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки аз шумо паймон гирифтем ва [кӯхи] Турро болои саратон барафроштем [ва гуфтем]: "Он чи [аз аҳкоми Таврот] ба шумо додаем, бо ҷиддият бигиред ва ончиро, ки дар он аст, ёд кунед, бошад, ки парҳезкор шавед"

64. Вале баъд [аз он ҳама аҳду паймон] аз ин [фармон] рӯй бартофтед ва агар фазлу бахшиши Аллоҳ таоло бар шумо намебуд, яқинан дар зумраи зиёнкорон будед

65. Мусалламан аз [шарҳи ҳоли] қасоне аз худатон огоҳ шудаед, ки дар [мавриди ҳукми ҳурмати сайди моҳӣ дар рӯзҳои] шанбе таҷовуз карданд. Пас, ба онҳо гуфтем: "Бӯзинаҳои хору рондашуда бошед!"

66. Пас, он [кайфар] – ро ибрате барои мардуми он замон ва наслҳои пас аз эшон ва [ҳамчунин] панду андарзе барои парҳезгорон қарор додем

67. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки Mӯсо ба қавми худ гуфт: "Аллоҳ таоло ба шумо дастур медиҳад, ки модаговеро забҳ кунед". Онон гуфтанд: "Оё моро масхара мекунӣ"? [Mӯсо] гуфт: "[Тамасхур кори ҷоҳилон аст ва] Ба Аллоҳ таоло

أَجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حُوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْتَذُونَ ﴿٦٦﴾

وَإِذْ أَخْدَنَا مِيشَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا  
فَرَقَكُمُ الظُّورَ حُذِّرُوا مَا عَاتَيْنَاكُمْ  
بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْنَكُمْ  
تَنَقُّونَ ﴿٦٧﴾

ثُمَّ تَوَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنْتُمْ مِنْ  
الْخَاسِرِينَ ﴿٦٨﴾

وَلَقَدْ عَلِمْنَاكُمُ الَّذِينَ أَعْنَدُوا مِنْكُمْ  
فِي السَّبِّتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوئُنُوا قِرَدَةً  
خَسِيرِينَ ﴿٦٩﴾

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا  
خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٠﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ  
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً قَالُوا  
أَتَتَخِذُنَا هُزُرَّاً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ  
أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧١﴾

панох мебарам, аз ин ки дар зумраи ҷоҳилон бошам"

68. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат бихоҳ, то барои мо равшан кунад, ки он чи гуна [гове] аст"? [Mӯсо] Гуфт: [Аллоҳ таоло] Мефармояд: "Он гове аст на пир ва на ҷавон, балки миёнасоли байни ин ду бошад. Пас, [акнун] он чиро, ки дастур ёфтаед, анҷом дихед"

69. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат бихоҳ, то барои мо равшан созад, ки рангаш чи гуна аст"? [Mӯсо] Гуфт: [Аллоҳ таоло] Мефармояд: "Он гов зарди пуррангест, ки [рангаш] бинандагонро шод меқунад"

70. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат [боз ҳам] бихоҳ, то чигунагии он гово [аз ҳар ҷиҳат] барои мо равшан созад, зеро [вижагиҳои] ин гов ҳанӯз бароямон мубҳам аст ва иншоаллоҳ [бо тавзехоти ту] ҳидоят хоҳем шуд"

71. [Mӯсо] гуфт: "Вай мефармояд: "Он гове аст на ҷунон ром, ки заминро ҷуфт кунад ва ё киштзорро об диҳад, [аммо] беайб асту якранг ва дар он ҳеч ранги дигаре нест". Онон гуфтанд: "Инак сухани дуруст овардӣ". Сипас [ҷунон говоро пайдо карданд ва] онро сар буриданду [албатта] наздик буд, ки ин корро накунанд

72. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки фардеро куштед ва дар бораи [қотили] ў ба низоъ пардохтед ва

قَالُواْ اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هَيَّ  
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ  
وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكُّ فَأَفْعَلُواْ  
مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤٦﴾

قَالُواْ اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْهَا  
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَمْرَاءٌ  
فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْرُّ الظَّاهِرِينَ ﴿٤٧﴾

قَالُواْ اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هَيَّ إِنَّ  
الْبَقَرَ شَبَابَةٌ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
لَمْهَتِدُونَ ﴿٤٨﴾

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دُؤْلُ  
تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ  
مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءٌ فِيهَا قَالُواْ لَكَنَّ  
جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَجَّوْهَا وَمَا كَادُواْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَّتُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ  
مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْسِمُونَ ﴿٥٠﴾

Аллоҳ таоло чизеро, ки пинҳон мекардед, ошкор намуд

73. Пас гуфтем: "Порае аз [бадани] говоро ба мақтул бизанед [то зинда шавад ва қотили хешро муаррифӣ кунад]. Аллоҳ таоло мурдагонро ҳамин гуна зинда мекунад ва нишонаҳои [ошкори қудрати] хешро ба шумо нишон медиҳад, бошад, ки бияндешед"

74. Пас аз он [бо вучуди ин мӯъцизи аз бузург] дилҳои шумо саҳт шуд, ҳамчун санг, ё саҳттар, зоро [ҳоли дилҳоятон ҳаргиз тағиیر намекунад, аммо сангҳо дучори тағиир туҳаввул мешаванд, чунон ки] бархе аз сангҳо мешикофанд ва аз онҳо ҷӯйборҳое ҷорӣ мешаванд ва бархе мешикофанду [чашмаҳои] об аз онҳо мечӯшад ва бархе аз тарси Аллоҳ таоло [аз фарози кӯҳҳо] фурӯ миафтанд. Ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, ғофил нест

75. [Эй мӯъминон, ҳоло ки ҳақиқати душмании яхудиён бароятон ошкор гардид] Оё умед доред, ки ба [оини] шумо имон биёваранд, бо ин ки гурӯҳе аз [уламои] онон суханони Аллоҳро [дар Таврот] мешуниданд ва пас аз фаҳмиданаш [алфозу маонии] онро таҳриф мекарданд, ҳол он ки [аз бузургии гуноҳи хеш] иттилоъ доштанд

76. Ва [яке аз фиребкориҳояшон ин аст, ки] вақте бо мӯъминон рӯбарӯ мешаванд мегӯянд: "[Мо ҳам] имон

فَقُلْنَا أَخْرِيُّهُ يَبْعَضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِ  
اللَّهُ الْمُوَّٰتِ وَرِبِّكُمْ عَالِيَّهُ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
فَهُنَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ  
مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ أَلَّا نَهْرٌ  
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقِّقْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ  
الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَسْنَيَةٍ  
اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِعْنَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

\*أَنْتَطَمِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ  
كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلَمَ الْلَّهِ  
ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ إِيمَنُوا قَالُوا إِمَّا  
وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا

овардаем", vale ҳангоме ки бо яқдигар хилват мекунанд, мегүянд: "Чаро матолибero, ки [дар бораи вижагиҳои паёмбар ва ҳаққонияти ислом дар Таврот омадааст ва] Аллоҳ таоло барои шумо баён кардааст, барои мусулмонон бозгӯ мекунед, то [рӯзи қиёмат] дар пешгоҳи Парвардигоратон алайҳи [бар зидди] шумо ба он истидлол кунанд? Оё намефаҳмед"?

77. Оё намедонанд, ки Аллоҳ таоло он чиро, ки пинҳон медоранд ва ошкор месозанд, [ҳамаро] медонад?!

78. Ва бархе аз онон бесаводоне ҳастанд, ки [фақат ба тиловати содαι Таврот дилхушанд] ва китоби Аллоҳро ҷуз мушти хаёлоти хом намедонанд ва танҳо ба пиндорҳои хеш [ки аз бузургонашон фаро гирифтаанд] дил бастаанд

79. Пас, вой бар қасоне, ки бо дасти худ менависанд, сипас мегүянд: "Ин аз ҷониби Аллоҳ таоло аст", то онро ба баҳои андак бифурушанд! Пас, вой бар онҳо аз он чи дастҳояшон навиштааст ва вой бар онон аз он чи [аз ин роҳ] ба даст меоваранд!

80. Ва [яхудиён] гуфтанд: "Оташи дӯзах ҷуз ҷониби махдуде ҳаргиз ба мо наҳоҳад расид". Бигӯ: "Оё аз назди Аллоҳ таоло паймоне гирифтаед, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз хилофи паймонаш накунад? Ё

أَنْحَدُتُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ  
إِيمَانِهِمْ كُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَنَّ لَا  
تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

أَوْلَا يَعْمَلُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
بُشِّرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

وَمِنْهُمْ أَمْيَانُ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  
إِلَّا أَمَانَةً وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْكِتَابَ  
بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ مَمَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ  
لَّهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ  
مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْأَنَارُ إِلَّا أَجَاءَنَا  
مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذُنَّمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

чизеро, ки намедонед, ба Аллоҳ таоло нисбат медиҳед"?!

81. Оре, ҳар ки муртакиби гуноҳ шавад ва гуноҳонаш ўро ихота кунад, онон аҳли оташанд ва ҷовидона дар он ҳоҳанд буд

82. Ва қасоне, ки имон оваранд ва корҳои шоиста анҷом дишанд, онон аҳли биҳиштанд ва ҷовидона дар он ҳоҳанд монд

83. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки аз Бани Исройил паймон гирифтем, ки: "Чуз Аллоҳи ягонаро парастиш нақунед ва ба падару модару наздикуни ятимон ва бенавоён некӣ кунед ва ба мардум [сухани] нек бигӯеду намоз барпо доред ва закот бипардозед", вале ҳамаи шумо, чуз иддаи каме пушт гардонидед ва рӯйгардон шудед

84. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки аз шумо паймон гирифтем, ки хуни яқдигарро нарезед ва ҳамдигарро аз сарзаминатон берун нақунед; сипас шумо икror қардед ва худ [бар он паймон] гувоҳӣ медиҳед

85. Пас аз он, ҳамин шумо ҳастед, ки яқдигарро мекушед ва гурӯҳе аз худатонро аз сарзаминашон берун мекунед ва ба гуноҳу ситам алайҳи онон ба яқдигар кумак мекунед ва

فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَاحْتَطِطْ بِهِ

خَطِيَّئُنَّهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿٨١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

حَلِيلُونَ ﴿٨١﴾

وَإِذَا أَخْذَنَا مِيقَاتَنِي إِسْرَائِيلَ لَا

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَلَدِينِ إِحْسَانًا

وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ

وَفُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الْأَصْلَوَةَ

وَعَاثُرُوا الرِّزْكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

وَإِذَا أَخْذَنَا مِيقَاتَكُمْ لَا تَسْفَكُونَ

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ

مَنْ دِيَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَزْتُمْ رَأْشَنْ

تَشَهَّدُونَ ﴿٨٢﴾

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مَنْ دِيَرِهِمْ

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَئْمَمِ وَالْعَدُوَنِ

агар [байзэ аз онон дар чанг бо ҳампаймонони араби шумо гирифтор шаванд ва ба сурати] асир наздатон биёянд [бо он ки ҳамдини шумо ҳастанд, дар баробари озодиашон] фидя мегиред, ҳол он ки ихрочи онон [аз ҳамон оғоз] бар шумо ҳаром буд. Оё ба бахшे аз [дастуроти] китоб [-и осмонӣ дар мавриди фидя гирифтсан] имон меоваред ва ба бахше [ки шуморо дар бораи ҳамдинонатон супориш мекунад] кофир мешавед? Пас, ҷазои ҳар касе аз шумо, ки чунин кунад, ҷуз расвой ва хорӣ дар ин ҷаҳон наҳоҳад буд ва дар рӯзи қиёмат ба шадидтарин азоб гирифтор мешаванд; ва [яқин бидонед, ки] Аллоҳ таоло аз он чи анҷом медиҳед, ғофил нест

86. Инон қасоне ҳастанд, ки зиндагонии дунёро ба баҳои охират хариданд, пас, азоби онҳо таҳифф дода намешавад ва касе ёриашон наҳоҳад кард

87. Ҳамоно ба Мӯсо китоби [Таврот] додем ва пас аз ў паёмбарони пайдарпай фиристодем; ва ба Исо писари Марям муълизоту далоили равшан додем ва ўро ба василаи Рӯхулқудус [Ҷабраил] тақвият кардем. Оё чунин нест, ки ҳар гоҳ паёмбаре чизе бархилофи ҳавои нафсатон оварад, дар баробараш тақаббур намудед ва гурӯҳеро тақзив кардед ва гурӯҳеро куштед

وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسْرَىٰ تُفَدِّوْهُمْ وَهُوَ  
مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ  
بِعَضِ الْكِتَبِ وَكُفَّارُونَ بِعَضِ  
فَمَا حَزَّءَ مَنْ يَقْعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا  
خَرَّىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ  
يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ  
يُغْنِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ آشَرُواْ لِحَيَاةِ الدُّنْيَا  
بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ﴿٨٦﴾

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَيَّبَنَا  
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى  
أَنَّ مَرْيَمَ الْبَيْتَنِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ  
الْقُدُّسِ أَنْكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا  
لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبِرُونَ  
فَقَرِيقًا كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتَلُونَ ﴿٨٧﴾

88. Ва [яхудиён барои пайравӣ накардан аз Муҳаммад (с) аз рӯйи тамасхур] гуфтанд: "Дилҳои мо пӯшида ва дар гилоф аст", [чунин нест] балки Аллоҳ таоло онро ба сазои куфрашон лаънат кардааст, пас, [ба ҳамин далел аст, ки] бисёр кам имон меоваранд

89. Ва ҳангоме ки аз тарафи Аллоҳ таоло китобе [Қуръон] барои онон омад, ки тасдиқунандаи матолибе буд, ки бо худ доштанд [Таврот] ва [ба интизор расидани ин китоб] аз қабл ба худ навиди пирӯзӣ бар кофиронро медоданд, бо ин ҳама вақте он касеро, ки аз пеш шинохта буданд [Муҳаммад], наздашон омад, инкораш карданд. Laъnatи Аллоҳ таоло бар кофирон бод!

90. Ба чи баҳои баде худро фурӯхтанд, ки аз рӯйи ҳасад [ва бартарихоҳӣ] ба он чи Аллоҳ таоло фиристода буд, кофир шуданд, ки чаро Аллоҳ таоло аз фазли хеш бар ҳар кас аз бандагонаш, ки меҳоҳад [ваҳӣ] нозил мекунад. Пас, [ба хотири ин ҳасодат] беш аз пеш ба ҳашми [илоҳӣ] гирифтор шуданд ва барои кофирон азоби хоркунандае [дар пеш] аст

91. Ва чун ба онон гуфта шавад: "Ба он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, имон биёваред", мегӯянд: "Мо ба чизе имон меоварем, ки бар худи мо нозил шудааст" ва ба гайри он кофир мешаванд, дар ҳоле ки он [Қуръон сухани] ҳақ ва

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بِلَّعَنَتِهِمُ اللَّهُ  
يَكْفِرُهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَبْنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ  
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا  
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ  
اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٧﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَكْفِرُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدِ  
أَنْزَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ فَبَآءُوا بِغَضَبٍ عَلَى عَصَبٍ  
وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ مُّهِمَّ ﴿٨﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِيمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا  
وَيَكْفِرُونَ بِمَا وَرَأَاءُوا وَهُوَ أَحْقَقُ  
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

тасдиқунандаи матолибе аст, ки бо худ доранд. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: "Агар [рост мегўед ва] мұмынинед, пас, чаро паёмбарони Аллоҳро пеш аз ин мекуштед"?!

92. Ва ба ростай, Мұсо мұъчизаҳову нишонаҳои равшане бароятон овард, он гоҳ шумо пас аз вай дар ҳоле гүсоларо [барои парастиш] баргузидед, ки [ба хотири ин ширкварзӣ нисбат ба худ] ситамгор будед

93. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки аз шумо паймон гирифтем [ки аз фармудаҳои илоҳӣ ва раҳнамудҳои Мұсо пайравӣ кунед] ва [кӯҳи] Турро болои саратон барафроштем [ва гуфтэм]: "Он чи [аз аҳкоми Таврот] ба шумо додаем, маҳкам бигиред ва [ба каломи Аллоҳ таоло] гӯш фаро диҳед". Гуфтанд: "[Бо гӯшҳоямон] Шунидем, [вале бо рафторамон] нофармой кардем"; ва ба сабаби куфрашон бо [муҳаббати] гӯсола дар дилҳояшон чой гирифт. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: "Агар [воқеан] мұмын ҳастед, имонатон чи фармони баде ба шумо медиҳад"

94. Бигү: "[Эй қавми яхуд] Агар назди Аллоҳ таоло сарои охират вижай шумост на барои дигар мардум, пас, агар рост мегўед, орзуи марг кунед [то ҳар чи зудтар ба ин чойгоҳ даст ёбед]"

أَئِيَّاءُ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْشَ

مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

\*وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ  
ثُمَّ أَخْذَنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْشَمْ

ظَلِيلُّمُونَ ﴿٥﴾

وَإِذْ أَخْذَنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا

فَوَقَكُمُ الْطُّورَ حُذِّرُوا مَا عَانَتِنَاكُمْ  
بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا  
وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ  
فُلِّيْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ لِيَمْنُكُمْ إِنْ

كُنْشَمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

فُلِّيْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ لِيَمْنُكُمْ إِنْ

عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

فَتَمَّمَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْشَمْ صَدِقِينَ ﴿٧﴾

95. Вале онон ба хотири он чи [аз куфру такзив ва таҳриф] пеш фиристодаанд, ҳаргиз орзуи марг нахоҳанд кард ва Аллоҳ таоло ба [аҳволи] ситамгорон доност

96. [Эй паёмбар] Ҳатман, эшон [яхудиён]-ро ҳаристарини мардум бар зиндагӣ хоҳӣ ёфт, [ҳатто] ҳаристар аз мушрикон. Ҳар як аз онон дӯст дорад, ки ҳазор сол умр бинад, дар ҳоле ки [ҳатто] агар ин умр [-и дароз] ба ў дода шавад, [боз ҳам тӯли умраш] ўро аз азоб дур намекунад ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунанд, биност

97. Бигӯ: "Касе, ки душмани Ҷабраил бошад, [дар ҳақиқат душмани Аллоҳ, таоло аст, зеро] ў ба фармони Аллоҳ таоло Қуръонро бар қалби ту нозил кардааст, ки китобҳои осмонии пеш аз худро тасдиқ мекунад ва барои муъминон ҳидояту башорат аст"

98. Ҳар ки душмани Аллоҳ таоло ва фариштагони Ў ва паёмбаронаш ва Ҷабраилу Микоил бошад, [бидонад, ки] Аллоҳ таоло душмани кофирон аст

99. [Эй паёмбар] Ба ростӣ, ки мо нишонаҳои равшане бар ту нозил кардем ва ҷуз мунҳарифон [аз дин] касе ба онҳо куфр намеварзад

100. Оё чунин нест, ки ҳар гоҳ онон паймоне [бо Аллоҳ таоло ва Расул] бастанд, гурӯҳе аз эшон онро дур

وَلَن يَمْنُونَ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

وَتَجْدِنَهُمْ أَحْرَصَ الْثَّالِسِ عَلَى حَيَاةٍ  
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحْدُهُمْ لَوْ  
يُعْمَرُ أَلْفُ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَاحِجِهِ  
مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا  
يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

فُلْ مَنْ كَانَ عَذْرًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ  
رَزَلُهُ وَعَلَى قَلْبِكَ يَأْذِنُ اللَّهُ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

مَنْ كَانَ عَذْرًا لِلَّهِ وَمَلِئَتِكَتِهِ  
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَدُوُ لِلْكَفَرِينَ ﴿٤٩﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَائِيْتَ بَيْتَنَتِّ وَمَا  
يَكُنُّ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿٥٠﴾

أَوْكَلَمَا عَاهَدُوا عَاهَدًا تَبَدَّهُ فَرِيقٌ  
مِنْهُمْ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

афканданд [ва паймон шикастанд]?!  
Оре бештарашон имон намеоваранд

101. Ва ҳангоме ки фиристодае аз сўйи Аллоҳ таоло ба суроғашон омад, ки бо нишонаҳое, ки [дар Таврот] назди онон буд мутобиқат дошт, гурӯҳе аз эшон, ки ба онҳо китоби [Таврот] дода шуда буд, китоби Аллоҳро пушти сар афканданд, гўй [аз он нишонаҳо] ҳеч намедонанд

102. Ва аз он чи шаётин дар [аҳди] фармонравои Сулаймон [бар мардум] меҳонданд, пайравӣ карданд [ва муддай шуданд, ки Сулаймон подшоҳии хешро бо сехр устувор кардааст] ва [ҳол он ки] Сулаймон [ҳаргиз даст ба сехр наолуд] ва кофир нашуд, vale шаётин [ки] куфр варзиданд ба мардум сехр меомӯхтанд ва [низ] аз он чи бар ду фаришта: Ҳорут ва Морут дар Бобул нозил шуда буд, [пайравӣ карданд, vale он ду фаришта] ба ҳеч кас чизе ёд намедоданд, магар ин ки [қаблан аз рӯйи хайрҳоӣ ба ў] мегуфтанд: "Mo василаи озмоиш ҳастем, пас, [бо истифода бурдани сехр] кофир нашав". Онон [яхудиён] аз он ду [фаришта] чизҳое меомӯхтанд, ки [битавонанд] тавассути он миёни марду ҳамсараш чудой афкананд, ҳол он ки бидуни иҷозатти Аллоҳ таоло наметавонистанд ба василаи он ба касе зиёне бирасонанд ва чизе меомӯхтанд, ки [фақат] ба онон зиён мерасонад ва суде намедод ва

وَلَئَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
مُصَدِّقٌ لَّهُ مَعَهُمْ تَنَاهٰ فَرِيقٌ مِّنَ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَءَ  
ظُهُورُهُمْ كَانُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

وَاتَّبَعُوا مَا تَشْلُوَ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ  
سُلَيْمَنٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ  
الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ الْنَّاسَ  
أَسِحْرُوهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ يَبَأِلَ  
هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ  
أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  
تَكُفِرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِّقُونَ  
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ  
يَضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُإِذْنُ اللَّهُ  
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ  
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ أَشَرَّنَهُ مَا لَهُ وَفِي  
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيُسَسَّ مَا شَرَّأُ  
بِهِ أَنْفَسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

ҳатман медонистанд, ки ҳар кас [муштоқу] харидори он [чодухо] бошад, дар охират баҳрае наҳоҳад дошт. Агар [ҳақиқатро] медонистанд [мутаваҷҷеҳ мешуданд, ки] чи баду зишт буд он чи худро ба он фурӯхтанд!

103. Ва агар онҳо имон меоварданд ва парҳезгорӣ мекарданд, агар оғаҳӣ доштанд [дармөёфтанд, ки] подошё, ки назди Аллоҳ таоло аст барояшон бехтар буд

104. Эй қасоне, ки имон овардаед, [ҳангоме ки аз паёмбар барои дарки оёти Қуръон дарҳости муҳлат мекунед] нагӯед: "Роъино" [Зоро таъбири мазкур илова бар маънои аслӣ мафҳуми тавҳиномезе ҳамгуни "нодонӣ"-ро ба зеҳн мерасонад], балки бигӯед: "Унзурно" [каме ба мо фурсат бидех] ва [он гоҳ ба оёти Қуръон] гӯш кунед ва [яқин бидонед, ки] кофирон [ва тамасхуркунандагони паёмбар] азоби дарднок [дар пеш] доранд

105. Кофирон – аз аҳли китоб ва мушрикон – дӯст намедоранд, ки аз ҷониби Парвардигоратон хайру баракате бар шумо нозил гардад, дар ҳоле ки Аллоҳ таоло раҳмати худро ба ҳар кас, ки бихоҳад, ихтисос медиҳад ва Аллоҳ таоло дорои фазли бузург аст

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَأَتَقْوَ لِمَثُوبَةٍ مِّنْ  
عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

يَتَأَكَّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا  
وَقُولُوا اُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْ لِلْكُفَّارِينَ  
عَذَابُ الْآئِمَّةِ

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ  
عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ  
يَحْكُمُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو  
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

106. Ҳар оятеро насх кунем ё [аз дили мардум бизудоем ва] фаромұшаш гардонем, беҳтар аз он ё ҳаммонандашро меоварем. [Эй паёмбар] Оё намедонй, ки Аллоҳ таоло бар ҳар чиз тавоност

107. Оё намедонй, ки фармонравои осмонхо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст ва шумо ба қуз Аллоҳ таоло [хеч] дўсту ёваре надоред [ки корсозатон бошад]

108. [Эй муъминон] Оё мекоҳед аз паёмбари худ [мавориди номақуле ҳамчун дидори Аллоҳро] дархост кунед, ки пеш аз ин аз Мұсо хоста шуда буд? Касе, ки куфпро ба [чойи] имон баргузинад, мусалламан роҳи ростро гум кардааст

109. Бисёре аз аҳли китоб пас аз ин, ки ҳақ барояшон ошкор гардид, ба хотири ҳасодате, ки дар вучудашон аст, орзу доранд, ки шуморо баъд аз имонатон ба ҳоли куфр бозгардонанд. Пас, шумо авғ кунед ва [аз эшон] даргузаред, то Аллоҳ таоло фармони хешро [барои ҷиҳод бо онон] содир намояд. Ҳамоно Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

110. Ва намоз барпо доред ва закот бипардоzed ва [бидонед, ки] ҳар кори неке, ки барои худ пеш мефиристед, [подоши] онро назди Аллоҳ таоло ҳоҳед ёфт. Яқинан Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, биност

\*مَا نَسَخَ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نُنسِيَهَا نَاتٍ  
بَعْدِهِ مَنْهَا أَوْ مُنْلَاهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٧﴾

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْكُلُوا رَسُولَكُمْ  
كَمَا سِلَّمَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ  
يَبْدَلِ الْكُفَّارُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ  
سَوَاءَ الْسَّيِّلُ ﴿١٨﴾

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ  
يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا  
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  
تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ فَأَعْمَلُوا وَاصْفَحُوا  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْثُرُوا الْزَّكُورَةَ وَمَا  
نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُدُهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

111. [Ахли китоб] Гуфтанд: "Чуз яхудӣ ё масеҳӣ [ҳеч кас] ҳаргиз доҳили биҳишт наҳоҳад шуд. Ин орзӯҳои [ботили] онҳост." [Эй паёмбар ба онон] Бигӯ: "Агар рост мегӯед, далели худро биёваред"

112. Оре, касе, ки муҳлисона рӯйи худро таслими Аллоҳ таоло кунад ва накуор бошад, подошаш назди Парвардигораш [маҳфуз] аст ва [чунин касоне] на тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд

113. Яхудиён гуфтанд: "Масеҳиён барҳақ [ва оини саҳехе] нестанд" ва масеҳиён [низ] гуфтанд: "Яхудиён барҳақ [ва оини саҳехе] нестанд", дар ҳоле ки [ҳар ду гурӯҳи] онон китоб [-и осмонӣ]–ро меҳонанд. Ҳамчунин, касоне [монанди мушрикон], ки [аз паёми илоҳӣ ҳеч] намедонанд [сухане] ҳаммонанди онон гуфтанд. Пас, Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат дар мавриди он чи бо ҳам ихтилоф доштанд, миёнашон доварӣ хоҳад кард

114. Кист ситамгортар аз он, ки аз бурдани номи Аллоҳ таоло дар масоҷид ҷилавгирий кунад ва дар вайронии онҳо бикӯшад?! Шоиста нест, ки онон чуз бо ҳоли ваҳшату тарс вориди ин масоҷид шаванд. Баҳраи онон дар дунё ҳорӣ ва расвой аст ва дар охират [низ] азоби бузурге [дар пеш] доранд

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ  
هُوَدَا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ  
هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِن كُنْتُمْ  
صَدِيقِيْنَ ﴿١٣﴾

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ  
فَلَهُ أَجْرٌ وَعِنْدَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿١٤﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْتَّصْرِيْتُ عَلَىٰ  
شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ  
الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّلَوْنَ  
الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الْذِيْنَ لَا  
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعْلَمُ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَحْتَلِفُونَ ﴿١٥﴾

وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ  
يُدْكَرَ فِيهَا أُسْسُهُ وَوَسَعَ فِي حَرَابِهَا  
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا  
خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي الْأَنْتِيَاءِ خَزْرَىٰ وَلَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

115. Машриқу мағриб аз они Аллоҳ таоло аст, пас, ба ҳар сүйе рӯ кунед, рӯ [ба] Аллоҳ таоло аст. Ҳамоно Аллоҳ таоло кушоишгари доност

116. [Ахли китоб ва мушрикон] Гуфтанд: "Аллоҳ таоло [барои худ] фарзанде баргузидааст". Ў [аз чунин нисбатхое] мунаzzах [-у пок] аст. [Аллоҳ таоло на танҳо ниёзе ба фарзанд надорад, балки] Он чи дар осмонҳо ва замин аст, мутааллиқ ба Ўст, [ва] ҳама фармондардорӣ Ӯ ҳастанд

117. [Ӱ] падидоварандай осмонҳо ва замин аст ва чун ба коре ирода фармояд, танҳо ба он мегӯяд: "Бош", пас, мешавад

118. Онон, ки [аз ахли китоб ва мушрикон ҳастанд ва аз оини илоҳи чизе] намедонанд гуфтанд: "Чаро Аллоҳ таоло бо мо сухан намегӯяд? Ё [чаро] муъчиза ва нишонае барои мо намеояд"? Касоне, ки пеш аз эшон буданд, ҳамин гуна сухан мегуфтанд. [Афкор ва] Дилҳояшон ҳаммонанди яқдигар аст. Бе тардид мо нишонаҳо [—и яктой ва қудрати хеш]—ро барои гурӯҳе, ки яқин доранд, ошкор ва равшан соҳтаем

119. [Эй паёмбар] Мо туро ба ҳақ фиристодем, то башоратбахшу бимдиҳанда боши ҷа [ту ҳаргиз дар охират] дар бораи [куфру бединии] дузахиён бозхост наҳоҳӣ шуд

وَلِلَّهِ الْمَسْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَإِنَّمَا تُولِّهُ  
فَقَمَ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿١٦﴾

وَقَالُوا أَتَخْذِ اللَّهَ وَآتَاهَا سُبْحَنَهُ وَبِلَّهِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ وَقَلْتُنَّوْ ﴿١٧﴾

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ﴿١٨﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا  
الَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا عَائِيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهُ  
فُلُوْبُهُمْ فَقَدْ بَيَّنَاهُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ  
يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقْقِ يَشِيرًا وَنَذِيرًا  
وَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿٢٠﴾

120. Яхудиён ва масеҳиён ҳаргиз аз ту хушнуд нахоҳанд шуд, магар ин ки аз оини онон пайравӣ кунӣ. Бигӯ: "Бе тардид ҳидоят [-и ростин] ҳидояти Аллоҳ таоло аст" ва [яқин бидон] агар пас аз донише, ки ба ту расидааст, аз ҳавасҳои онон пайравӣ кунӣ, дар баробари Аллоҳ таоло ҳеч дӯсту ёваре нахоҳӣ дошт

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا  
الْتَّصَرِّي حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فَلَمْ يَأْتِ  
هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ  
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ أَلْذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
نَصِيرٌ ﴿١٦٣﴾

121. Касоне, ки китоби осмонӣ [Таврот ва Инчил] ба онҳо додаем [ва] онро чунон, ки шоистааст меҳонанд, ба [матолиби] он [ки дар бораи ҳаққонияти Муҳаммад ва рисолаташ мебошад] имон меовараанд; ва касоне, ки ба ў [ва оинаш] кофир шаванд, онон зиёндидагонанд

الَّذِينَ ءاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّهُ وَ  
حَقًّا تَلَاقَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْخَسِيرُونَ ﴿١٦٤﴾

122. Эй Бани Исроил, неъматҳоеро, ки ба шумо арзонӣ доштам, ба ёд оваред ва [низ] ин ки шуморо [ба далели барҳӯрдорӣ аз ҳидоят] ба ҷаҳониён бартарӣ додам

يَبْيَقِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي  
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَئِنْ فَضَّلْتُكُمْ  
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

123. Аз рӯзе битарсед, ки ҳеч кас аз дигаре дифоъ намекунад ва ҳеч товону фидяе аз ў пазируфта намешавад ва шафоат барояш суде надорад ва [инсонҳо] ёрӣ намешаванд

وَأَتَتَّهُوا بِيَمَّا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ  
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا  
تَنْعَفُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١٦٦﴾

124. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки Аллоҳ таоло Иброҳимро бо суханон [-и фарогир бар аҳкому таколифи шаръӣ] озмуд ва ў ҳамаро ба хубӣ ба анҷом расонд. [Аллоҳ таоло ба вай] Фармуд: "Ман туро

\*وَإِذْ أَبْيَأَ إِنْرَهَمَ رَبُّهُ وَبِكَيْمَتِ  
فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

пешвои мардум қарор медиҳам". [Иброҳим] гуфт: "[Парвардигоро] Аз фарзандонам [низ пешвоёне қарор бидех, то мардум ба онон иқтидо кунанд]". [Аллоҳ таоло] Фармуд: "Аҳду паймони Ман [бо ту дар мавриди пешвои дин] ба ситамгорон намерасад"

125. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки хонаи [Каъба] – ро маҳалли бозгашт [-и ҳоҷиёни мушток] ва [чойи] амнё барои мардум қарор додем ва [муқаррар қардем, ки] мақоми Иброҳимро намозгоҳе барои хеш интихоб кунед ва мо ба Иброҳим ва Исмоил ваҳӣ қардем, ки: "Хонаи маро барои тавофкунандагону мұйтакифон ва рукуъу сұчудкунандагон [намозгузорон] поку покиза кунед"

126. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Иброҳим гуфт: "Парвардигоро, ин [сарзамини Макка]-ро шаҳри амн бигардон ва аҳли онро – [яъне] қасоне аз эшонро, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон овардаанд – аз меваҳои [гуногун] рӯзӣ бидех". [Аллоҳ таоло] фармуд: "Ҳар ки кофир шавад, андаке баҳрамандаш месозам, сипас ўро ба азоби оташ мекашонам ва чи бад саранчоме аст!"

127. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Иброҳим ва Исмоил пояҳои хонаи [Каъба] – ро боло мебурданд [ва мегуфтанд]: "Парвардигоро, [аъмоли неки мо, аз ҷумла бинои ин хонаи

إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنْأِلُ

عَهْدِي الظَّلِيمِينَ ﴿١٦﴾

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ

وَأَمْنَاهَا وَأَتَحَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصْلِّيٌّ وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أَنْ طَهَرَا بَيْتَنَا لِلظَّاهِرِينَ وَالْعَدَّكَيْنِ

وَالرَّجَعُ السُّجُودُ ﴿١٧﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا

عَامِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ وَمِنَ الشَّمَرَاتِ مِنْ

عَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَعِهُ رَفِيلًا ثُمَّ

أَضْطَرْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ

الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٩﴾

муқаддасро] аз мо бипазир, ки бе тардид Ту шунавову доной"

128. Парвардигоро, моро [таслим ва] фармонбардори худ қарор бидех ва аз фарзандонамон [низ] уммате фармонбардори худ [падид овар] ва одоби ибодатамонро ба мо нишон бидех ва тавбаи моро бипазир.

Ҳаққо, ки Ту тавбапазири меҳрублонӣ

129. Парвардигоро, дар миёни онон [мардуми Макка] паёмбаре аз худашон [аз насли Исмоил] барангез, то оёти Туро бар онон бихонад ва ба эшон китобу ҳикмате биёмӯзаду [аз ширку нодонӣ] покиза гардонад. Ҳамоно ки Ту пирӯzmanду ҳакимӣ

130. Ва чи касе ҷуз он ки худро ба [сабуксариву] нодонӣ меандозад аз оини Иброҳим рӯйгардон мегардад? Ва ба ростӣ, ки мо ўро дар дунё баргузидем ва бе тардид дар охират [низ] аз шоистагон ҳоҳад буд

131. Он гоҳ, ки Парвардигораш ба ў фармуд: "[Холисона] Таслим шав" [ва ў дар посух] гуфт: "Таслими Парвардигори ҷаҳониён шудам"

132. Ва Иброҳиму Яқуб фарзандони худро ба ин оин супориш карданд [ва ҳар як ба онон мегуфтанд]: "Эй фарзандони ман, Аллоҳ таоло ин оинро барои шумо баргузида аст [пас, ба он бигаравед] ва аз дунё

رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّبَتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ مَا يَتَكَبَّرُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَبَرِّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَنْ يَرْجِعُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَأَنْقَدِ أَصْطَفَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنْ الصَّالِحِينَ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَوَحَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْيَأِ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُؤْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

наравед, магар ин ки таслими  
[фармони Ҳақ] бошед"

133. Оё ҳангоме ки марги Яқуб фаро расид, шумо ҳозир будед? Он гоҳ, ки ба фарзандони худ гуфт: "Баъд аз ман чи чизро мепарастед"? Гуфтанд: "Маъбуди ту ва маъбуди падаронат – Иброҳим ва Исмоилу Исҳоқ – Аллоҳи якторо мепарастем ва мо таслими Ӯ ҳастем"

134. Онон уммате буданд, ки даргузаштанд, он чи ки [аз натиҷаи аъмолашон] қасб кардаанд, барои онҳост ва он чи шумо қасб кардаед, барои шумост ва шумо дар бораи он чи [онон] мекарданд, бозхост наҳоҳед шуд

135. Ва [аҳли китоб] гуфтанд: "Яҳудӣ ё масеҳӣ шавед, то ҳидоят ёбед". [Эй паёмбар ба онон] Бигӯ: "[На аз оини шумо] Балки аз оини Иброҳим [пайравӣ мекунем], ки ҳақгаро буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон набуд"

136. [Эй муъминон ба аҳли китоб] Бигӯед: "Мо ба Аллоҳ таоло имон овардаем ва ба он чи бар мо нозил шудааст ва ба он чи, ки бар Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наводагон [-и Яъқуб] нозил гардид ва [ҳамчунин] ба он чи, ки ба Мӯсо ва Исо дода шудааст ва ба он чи, ки ба паёмбарони [дигар] аз тарафи Парвардигорашон дода шудааст [ore, ба ҳамаи онон имон меоварем] ва миёни ҳеч як аз эшон

۱۰۴  
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِتَبْنِيهِ مَا تَعْدُونَ مِنْ  
بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكُمْ وَإِلَهَنَا  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَنَا  
وَاحْدَانَا وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ۱۰۵

۱۰۶  
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۰۶

۱۰۷  
وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَتَّدُوا  
فُلْ بَلْ مَلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۰۷

۱۰۸  
قُولُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا  
أَنْزَلَ إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُرْتَقَ مُوسَى  
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ  
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَ  
مُسْلِمُونَ ۱۰۸

тафовут намегузорем ва мо [хамагй] таслими Аллоҳ таоло ҳастем"

137. Пас, агар онон [низ] ба он чи шумо имон овардаед, имон оваранд, ҳатман, ҳидоят ёфтаанд ва агар пушт гардонанд, пас, ҷуз ин нест, ки ҳатман сари ситеz [ва ҷудой] доранд, пас, [эй паёмбар], Парвардигори якто барои ҳимояти ту кофӣ аст ва] ба зудӣ Аллоҳ таоло [шарри] онҳоро аз ту дафъ ҳоҳад намуд ва ӯ шунавову доност

138. Ранги илоҳӣ [ва дини Ӯро билазиреd ва ба он пойбанд бошед] ва чи касе хушнигортар аз Аллоҳ таоло аст! Ва мо танҳо Ӯро мепарастем

139. [Эй паёмбар ба аҳли китоб] Бигӯ: "Оё дар бораи Аллоҳ таоло бо мо мӯҷодала мекунед, дар ҳоле ки ӯ парвардигори мо ва шумост ва кирдори мо аз они мо ва кирдори шумо аз они шумост ва мо Ӯро бо ихлос парастиш мекунем"

140. [Оё] Мегӯед: "Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наводагон [-и ӯ] яҳудӣ ё масеҳӣ буданд [дар ҳоле ки Таврот ва Инчил пас аз ин паёмбарон нозил шудааст]"? Бигӯ: "Шумо донотаред ё Аллоҳ таоло"? Ва кист ситамгортар аз он, ки шаҳодатеро, ки аз [ҷониби] Аллоҳ таоло [дар китобҳои осмонӣ дар бораи ин паёмбарон омада ва] назди Ӯст, китмон мекунад? Ва [яқин

فَإِنْ ءَامَّوْ بِيَشْلِ مَا ءَامَّنُهُ بِهِ فَقَدْ  
أَهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلُّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ  
فَسَيِّكُفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ أَسْمَى  
الْعَلِيمُ  
(٢٣)

صِبْعَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ  
صِبْعَةُ اللَّهِ وَخَنْ لَهُ عَبْدُونَ  
(٢٤)

قُلْ أَخْحَاجُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا  
وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ  
أَعْمَلْكُمْ وَخَنْ لَهُ مُخْلِصُونَ  
(٢٥)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا  
هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمَّ  
الَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَمَ شَهَدَهَ  
عِنْدَهُ وَمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يَعْلَمُ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ  
(٢٦)

бидонед, ки] Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, ғофил нест

141. Онон уммате буданд, ки даргузаштанд, он чи ки [аз натиҷаи аъмолашон] қасб кардаанд, барои онҳост ва он чи шумо қасб кардаед, барои шумост ва шумо дар бораи он чи [онон] мекарданд, бозхост наҳоҳед шуд

142. Ба зудӣ гурӯҳе аз мардуми камхирад [яхудӣ] хоҳанд гуфт: "Чӣ чизе онҳо [мусулмонон]-ро аз қиблаашон [Байт-ул-муқаддас], ки бар он буданд, [ба сӯйи Каъба] бозгардонд"? [Эй паёмбар] Бигӯ: "Машриқу мағриб аз они Аллоҳ таоло аст, ҳар қасро бихоҳад ба роҳи рост ҳидоят мекунад"

143. Ҳамон гуна [ки қиблаи шумо як қиблаи миёна аст] шуморо низ уммати миёна [ва аҳли эътидол] қарор додем то [дар рӯзи қиёмат] бар мардум гувоҳ бошед [ки паёмбарони илоҳӣ паёмашонро ба дурустӣ расонидаанд] ва паёмбар бар шумо гувоҳ бошад [ки қаломи Аллоҳро ба шумо расонидааст] ва мо қибларо, ки бештар бар он будӣ [Байт-ул-муқаддас], қарор надодем, магар барои ин ки қасеро, ки аз паёмбар пайравӣ мекунад, аз қасе, ки ба ақиб бозмегардад [ва аз итоати Аллоҳ таоло ва расулаш рӯйгардон мешавад], бозшиносем. Мусалламан ин [хукм] ҷуз бар қасоне, ки Аллоҳ таоло ҳидояташон карда бошад, сангину душвор аст. Аллоҳ таоло

تَلْكُ أُمَّةٌ قَدْ حَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَلَكُمْ مَا كَسَبَيْتُمْ وَلَا تُسْكُنُونَ عَمَّا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

\*سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَا  
وَلَلَهُمْ عَنْ قِيلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا  
فُلْلَةُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن  
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٤﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا  
إِنْتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الظَّالِمِينَ وَيَكُونُونَ  
الرَّوْسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا  
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِيَعْلَمَ  
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّوْسُولَ وَمَنْ يَنْقُلِبُ عَلَى  
عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى  
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالظَّالِمِينَ  
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٥﴾

ҳаргиз имон [ва намоз]-и шуморо зоеъ намегардонад. Ба ростй, ки Аллоҳ таоло нисбат ба мардум дилсӯзу меҳрубон аст

144. [Эй паёмбар] Ба ростй, ки мотарондани рӯятро ба [сўйи] осмон [ки дар интизори ваҳий илоҳӣ барои тағири қибла ҳастай] мебинем. Акнун туро ба [сўйи] қиблاء бозмегардонем, ки ба он хушнуд мешавӣ, пас, рӯйи худро ба сўйи Масҷид-ул-ҳаром кун ва [шумо низ, эй муъминон, барои адои намоз] ҳар чо будед, рӯйи худро ба сўйи он бигардонед. Касоне, ки китоби [осмонӣ] ба онҳо дода шуд, ба хубӣ медонанд, ки ин [тағири қиблла фармони] ҳақ аст [ва] аз ҷониби Парвардигорашон мебошад ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунанд, ғофил нест

145. Агар барои онон, ки китоби [осмонӣ] ба эшон дода шудааст, ҳар нишона [ва далеле барои ҳақонияти тағири қиблла] биёварӣ, [боз ҳам] аз қиблай ту пайравӣ намекунанд ва ту [низ] аз қиблай онон пайравӣ наҳоҳӣ кард ва бархе аз онон низ аз қиблай бархе дигар пайравӣ намекунанд ва агар пас аз он ки илму дониш ба ту расидааст, аз хостаҳои [нафсонии] онон [дар мавриди қиблла ва дигар аҳком] пайравӣ кунӣ, дар ин сурат мусалламан аз ситамгорон ҳоҳӣ буд

146. Касоне, ки ба онон китоби [осмонӣ] додаем, [Муҳаммад]-ро чунон мешиносанд, ки фарзандони

قَدْ كَرِيَ تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي الْسَّمَاءِ  
فَلَنُوَيْنَاكَ قَبْلَهَ تَرْضِلُهَا فَوْلَ وَجْهَكَ  
شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَحَيْثُ مَا  
كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهَكُمْ شَظَرَهُ وَإِنَّ  
الَّذِينَ أَوْثَوْا الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
أَحَقُّ مَنْ رَبَّهُمْ وَمَا أَلَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا  
يَعْمَلُونَ

وَلِئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْثَوْا الْكِتَبَ  
بِكُلِّ إِعَاةٍ مَا يَبْعُدُوا قَبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ  
بِتَابِعٍ قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَبْلَةَ  
بَعْضٍ وَلِئِنْ أَتَيْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا  
لَمْ يَنْ لَّظَلِمِيَنَ

الَّذِينَ أَتَيْتَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ  
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقَ

худро мешиносанд [ва медонанд, ки суханаш барҳақ аст], vale гурӯҳе аз онон, дар ҳоле ки худ низ медонанд, ҳақро китмон мекунанд

147. [Эй паёмбар он чи бар ту нозил мегардад, ҳукми] Ҳақ аз ҷониби Парвардигори туст, пас, ҳаргиз аз тардидкунандагон мабош

148. Ҳар яке [аз умматҳо] ҷиҳате доранд, ки [ҳангоми намоз] бад-он рӯ мекунанд, пас, [шумо эй муъминон] дар некиҳо [бар яқдигар] сабқат бигиред. Ҳар ҷо ки бошед, Аллоҳ таоло [дар рӯзи қиёмат] ҳамаи шуморо ҳозир мекунад. Ҳамоно Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

149. [Эй паёмбар] Аз ҳар ҷо ки [ба қасди сафар] хориҷ шудӣ, пас, [ба ҳангоми намоз] рӯйи худро ба сӯйи Масcid-ул-ҳаром кун ва ба дурустӣ, ки ин [рӯ карданат] ҳақке аз ҷониби Парвардигорат аст ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, ғофил нест

150. Ва аз ҳар ҷо, ки берун шудӣ, пас, [дар ҳангоми намоз] рӯйи худро ба сӯйи Масcid-ул-ҳаром кун ва [шумо, эй муъминон] ҳар ҷо ки бошед, рӯйи худро ба сӯйи он [масcid] кунед, то мардум алайҳи шумо ҳуҷчате надошта бошанд [то бо истинод ба онҳо баҳонатарош кунанд], магар қасоне аз эшон, ки ситам карданд [ва ҳамвора душманатон ҳоҳанд буд]. Пас, аз онҳо натарсед ва аз ман битарсед [ин тағири қибла барои он буд], ки

مَنْهُمْ لَيَكُنُّ مُؤْمِنُ الْحُقُّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ  
الْمُمْتَرِينَ ﴿١٨﴾

وَلَكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِّهُوا  
أَلْحِيَرَتِ أَئِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ  
اللَّهُ جَيِّعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ  
شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ  
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَنِيلٍ عَمَّا  
تَعْلُمُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ  
شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيْثُ مَا  
كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لَئِلَّا  
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا  
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْسُوهُمْ  
وَأَحْسُنُونِي وَلَا تَمْ نَعْمَنِي عَلَيْكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

неъматамро бар шумо тамом кунам [ва шуморо мутамоиз созам], бошад, ки ҳидоят шавед

151. Ҳамчунон ки [неъмати дигаре низ ба шумо арзонӣ доштем ва] паёмбаре аз худатон ба миёнатон фиристодем, ки оёти моро бар шумо меҳонад ва шуморо [бо амри маъруф ва наҳий мункар аз палидиҳо] пок мегардонад ва ба шумо китоби [Қуръон] ва ҳикмате меомӯзад ва он чиро [ки аз умури дину дунёятон] намедонистед, ба шумо омӯзиш медиҳад

152. Пас, Маро ёд кунед, то шуморо ёд кунам ва Маро сипос гӯед ва ба Ман носипосӣ накунед

153. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз шикебоиву намоз ёрӣ бичӯед [ки] бе тардид Аллоҳ таоло бо сабрқунандагон аст

154. Ва ба онҳо, ки дар роҳи Аллоҳ таоло кушта мешаванд, мурда нагӯед, балки онон [назди Парвардигорашибон] зиндаанд, вале шумо намефаҳмад

155. Ва ҳатман шуморо бо чизе аз [қабили] тарсу гуруснагӣ [қаҳтӣ] ва зиёни молӣ [нобудӣ ё душвории қасби он] ва ҷонӣ [маргу мир ё шаҳодат] ва зиёни маҳсулот [-и қишоварзӣ] меозмоем ва [эй паёмбар] сабрқунандагонро [ба он чи дар дунё ва охират барояшон фароҳам меояд] башорат бидех

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ  
يَنَذِّلُونَا عَلَيْنَاهُمْ عَذَابَنَا وَيُزَكِّيْنَاهُمْ  
وَيُعَلِّمُنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ  
وَيُعَلِّمُنَاهُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا  
تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْتُمْ وَأشْكُرُوا لِي وَلَا  
تَكُنُونِي ﴿١٥٢﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَعِيْنُو بِالصَّبَرِ  
وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا  
تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

وَلَنَبْتُونَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنْ أَخْرَفِ  
وَالْجُرُوحِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَلَا نَهْسِنَ وَلَا نَمْرَثُ وَلَا  
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

156. Онон, ки ҳар гоҳ мусибате ба эшон мерасад, [аз рӯйи ризоият ва таслим] мегӯянд: "Ба ростӣ, ки мо аз они Аллоҳ таоло ҳастем ва ба сӯйи ӯ бозмегардем"

157. Инҳо ҳастанд, ки дурудҳо ва раҳмате аз Парвардигорашон бар эшон аст ва маҳз инҳо ҳидоятёфтагонанд

158. "Сафо" ва "Марва" аз нишонаҳои [зоҳир шариати] Аллоҳ таоло аст. Пас, ҳар ки ҳаҷҷи хона [-и Каъба] ё умра ба чой меоварад, бар ӯ гуноҳе нест, ки тавофи [саъӣ] байни он дуро [низ] анҷом дихад [ва ин кор аз рафторҳои ҷоҳилият шуморида намешавад] ва касе, ки ба майли худ кори неке анҷом дихад, пас, [бидонад, ки] бе тардид Аллоҳ таоло сипосгузори доност

159. Касоне, ки он чиро аз дaloили равшан ва ҳидоят нозил кардаем – пас аз он, ки дар қитоби [Таврот ва Инчил] барои мардум баёнаш намудем – пинҳон медоранд, Аллоҳ таоло ононро лаънат мекунад ва лаънаткунандагон [аз фариштагону мӯминон] лаънаташон мекунанд

160. Магар касоне, ки тавба қунанд ва [корҳои ношиистаи худро] ислоҳ намоянд ва [ҳақиқатро] ошкор созанд. Ион ҳастанд, ки тавбаашонро мепазирам ва Ман тавбапазиру меҳробонам

الَّذِينَ إِذَا أَصَبَّتُهُمْ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا  
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٣﴾

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ  
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَمَّدُونَ ﴿١٤﴾

\* إِنَّ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ  
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَرَ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُوَفَ بِهِمَا وَمَنْ  
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ  
عَلِيهِمْ ﴿١٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ  
الْبَيْنَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ  
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَبُهُمْ  
اللَّهُ وَيَأْلَمُهُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٦﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا  
فَأُولَئِكَ أَنْوَبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ الشَّوَّابَ  
إِلَرَّجِيمُ ﴿١٧﴾

161. Касоне, ки куфр варзиданд [ва ба инкори ҳақ кӯшиданд] ва дар ҳоли куфр мурданд, лаънати Аллоҳ таоло ва фариштагон ва ҳамаи мардум бар онҳо хоҳад буд

162. Дар он [лаънат ва азоби онон] ҷовидона боқӣ мемонанд ва на аз азобашон коста мешавад ва на муҳлат [-и узроҳӣ] меёбанд

163. [Эй мардум] маъбуди шумо маъбуди ягона аст [ки] ба ҷуз Ӯ [ҳеч] маъбуде [ба ҳақ] нест; баҳшандаву меҳрубон аст

164. Ба ростӣ дар оғариниши осмонҳо ва замину гузари шабу рӯз ва киштиҳое, ки барои баҳрабардории мардум дар дарё равонанд ва обе, ки Аллоҳ таоло аз осмон нозил намудааст, ки бо он заминро пас аз хушкӣ ва ҳазонаш зинда карда ва анвои ҷунбандагонро дар он пароканда аст ва [ҳамчунин] дар тағири масири бодҳо ва абрҳое, ки дар миёни осмон ва замин ба хидмат [-и инсон] гумошта шудаанд, барои қасоне, ки меандешанд, нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

165. [Бо вучуди ин оёти равшан] бархе аз мардум ҳамтоёни ғайр аз Аллоҳро [барои парастиш] бармегузинанд ва онҳоро ҳамчун Аллоҳ таоло дӯст медоранд, vale қасоне, ки имон овардаанд, Аллоҳро бештар дӯст доранд ва онон, ки [бо ширку иртикоби гуноҳон] ситам

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُو وَهُمْ كُفَّارٌ  
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾

خَلِيلِيهِنَّ فِيهَا لَا يُحِفَّظُ عَنْهُمْ  
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْرَوْنَ ﴿٣٢﴾

وَالْهُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وَاحِدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣٣﴾

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَآخْتِلَافِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكُ الَّتِي  
تَحْبَرِي فِي الْأَبْحَرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَاهُ  
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ دَائِيَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ  
الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَكِيدُ  
لِقَوْمٍ بِعَقْلُونَ ﴿٣٤﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أَنَدَادًا يُجْبِيُهُمْ كَحْبٌ اللَّهُ وَالَّذِينَ  
عَامَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

карданد, ҳангоме ки азоби [қиёмат] – ро бубинанд, [хоҳанд донист], ки тамоми қудрат аз они Аллоҳ таоло аст ва ин ки Аллоҳ таоло сахткайфар аст

166. Он гоҳ, ки раҳбарон [-и гумроҳгар] аз пайравони худ безорӣ мечӯянд ва азобро мебинанд ва асбоб [-у равобите, ки муҷиби начоташон мешуд, ҳамагӣ] гусаста мегардад

167. Ва [дар ин ҳангом] касоне, ки [дар дунё аз раҳбарони гумроҳгар] пайравӣ карда буданд, мегӯянд: "Кош барои мо бозгаште [ба дунё] буд, то ҳамон гуна, ки онон аз мо безорӣ ҷустанд, [мо низ] аз онҳо безорӣ ҷӯем. Аллоҳ таоло чунин рафтори эшонро, ки мояни ҳасраташон аст, ба онҳо нишон медиҳад ва ҳаргиз аз оташи [дӯзах] берун наҳоҳанд омад

168. Эй мардум, аз он чи дар замин аст ҳалолу покиза бихӯред ва аз [роҳҳо ва] гомҳои шайтон [ки ба василаи онҳо ба тадриҷ шуморо ба сӯи азоб мекашад], пайравӣ накунед, ки ба ростӣ ў душмани ошкори шумост

169. [Ӯ] Шуморо фақат ба бадӣ ва зиштӣ фармон медиҳад ва [бар он медорад, то] он чиро, ки намедонед, ба Аллоҳ таоло нисбат дихед

ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ  
جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَرِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦﴾

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أَتَيْعَرُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا  
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ  
الْأَسْبَابُ ﴿١٧﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً  
فَتَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَ كَذِيلَكَ  
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ  
وَمَا هُم بِخَحِيرٍ مِنَ النَّارِ ﴿١٨﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْمَا فِي الْأَرْضِ  
حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَنْتَهِعُوْخُطُوبَاتِ  
الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءَ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنَّ  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

170. Ва ҳангоме ки ба онон [кофирон] гуфта шавад: "Аз он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, пайравӣ кунед", мегӯянд: [На] Балки мо аз чизе пайравӣ меқунем, ки падарони худро бар он ёфтаем. Оё агар падаронашон [аз ҳақиқат] чизе нафаҳмидаву ҳидоят наёфта бошанд [боз ҳам кӯр – кӯрана аз онон пайравӣ меқунанд]!?

171. Масали [даъвати ту – эй Муҳаммад – барои ҳидояти ин] кофирон ҳамчун касест, ки чаҳорпоero садо мезанад, ки ҷуз садо ва овозе намешунавад. [Ин кофирон дар рӯёргӯй бо ҳақ] кару полу кӯр ҳастанд, аз ин рӯ, намеандешанд

172. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз чизҳои покизае, ки рӯзии шумо кардаем, бихӯред ва шукри Аллоҳро ба ҷо оваред, агар танҳо Ӧро мепарастед

173. [Аллоҳ таоло] Танҳо мурдор ва хуну гӯшти хук ва он чиро, ки [ҳангоми забҳ] номи ғайри Аллоҳ таоло бар он бурда шавад, бар шумо ҳаром кардааст. Пас, ҳар ки [ барои ҳифзи ҷони худ ба ҳӯрдани онҳо] ночор шавад [ва] саркашу зиёдаҳоҳ набошад, бар ў гуноҳе нест. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандаву меҳруbon ast

174. Қасоне, ки он чиро Аллоҳ таоло дар китоби [Таврот дар бораи нубуввати Муҳаммад] нозил

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا أَنْفَقَنَا عَلَيْهِ إِنَّا  
أَولَوْ كَانَ إِنَّا بَأَنْوَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا  
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

وَمَكَلِّ الَّذِينَ كَمَرُوا كَمَلَ الَّذِي  
يَعْقِلُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنَدَاءً  
صُمُّ بُكْمُ عُمُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

يَنَأِيْهَا الَّذِينَ إِمَنُوا كُلُّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ  
مَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
إِيمَانُهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ  
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا غَادَ فَلَا  
إِلَهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ  
الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

кардааст, китмон мекунанд ва онро [барои қасби молу мақоми дунё] ба баҳои андаке мефурӯшанд [дар ҳақиқат] ҷуз оташ дар шикамҳояшон фурӯ намебаранд ва Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат бо онон сухан намегӯяд ва [аз палидии гуноҳ] покашон намекунад ва азоби дардноке хоҳанд дошт

175. Ион қасоне ҳастанд, ки гумроҳиро ба [баҳои] ҳидоят ва азобро ба [баҳои] омурзиш ҳариданд, пас, бар отashi [дӯзах] чи шикебо ҳастанд!

176. Ин [муҷозот бар китмони ҳақ] ба хотири он аст, ки Аллоҳ таоло китоб [-ҳои осмони]-ро ба ҳақ нозил кардааст ва қасоне, ки дар он ихтилоф карданд, [аз ҳақиқат] бисёр дуранд

177. Некӣ [фақат] ин нест, ки [барои намоз] рӯйи худро ба сӯйи машриқ ва [ё] мағриб кунед, балки некӣ [рафтори] он қасе аст, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат ва фариштагону китоби [осмонӣ] ва паёмбарон имон оварда бошад ва моли [худ]-ро, бо вучуди дӯст доштанаш, ба хешовандону ятимон ва мустамандон ва дарроҳмондагону дарҳосткунандагон [гадоён] ва дар [роҳи озодии] бардагон бибахшад ва намоз бар пой дорад ва закот бипардозад ва [ниز] онон, ки чун аҳд мебанданд, ба паймонашон вафо мекунанд ва [қасоне, ки] дар фақру саҳти ва

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا  
النَّارُ وَلَا يُكِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَلَا يُرِيكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٦

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشَرَّوْا أَضَلَالَةً  
بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْغَفْرَةِ فَمَا  
أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ ١٧٧

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَلُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي  
شَقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧٨

\*لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوْ وُجُوهَكُمْ قَبْلَ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ  
عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالْتَّبِيَّنَ وَعَائِي الْمَالِ عَلَى  
حُبِّهِ، ذُرِي الْقُرْبَى وَأَتَيَتَنَّى  
وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّيْلِ وَالسَّاَلِيلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الْصَّلَاةَ وَعَانَ  
الْزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّادِرِينَ فِي الْبُلْأَسَاءِ وَالضَّرَاءِ

зиёну беморй ва ба ҳангоми [шиддат гирифтани] набард, [пойдорй ва] шикебой мекунанд, онон [ки ба ин вижагиҳо оростаанд], касоне ҳастанд, ки рост гуфтанд ва онон парҳезгоронанд

178. Эй касоне, ки имон овардаед, дар [мавриди] күштагон [ки барқасдана ба қатл расидаанд, ҳукми] қасос бар шумо муқаррар гаштааст: Озод дар баробари озод ва барда дар баробари барда ва зан дар баробари зан. Пас, агар касе [валии дам] дар ҳаққи бародар [-и дини]-аш [қотил] бахшиш намояд, бояд [аз азобу озораш бипарҳезад ва бо ў] хушрафторӣ намояд ва [қотил низ бояд мутақобилиан дия-хунбаҳоро] ба некӣ ба ў бипардозад. Ин [хукм] таҳифиҳу раҳмате аст аз сӯйи Парвардиғоратон. Пас, агар касе баъд аз он [гузашту қабули дия] таҷовуз кунад, азоби дарднок [дар интизор] дорад

179. Эй хирадмандон, дар [ин] қасос барои шумо [тадовуми] зиндагӣ аст, бошад, ки тақво пеша кунед

180. Бар шумо муқаррар шудааст, ки ҳар гоҳ замони марги яке аз шумо фаро расад, агар моле аз худ ба чой гузаштааст, барои падару модар ва хешовандон ба шевай шоиста васият кунад. Ин [кор] ҳақке аст бар парҳезкорон [ки бояд анҷом диҳанд]

وَجِئْنَ الْبَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

يَا تَعَاهُدُهَا الَّذِينَ إِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمْ  
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُبِ يَا الْحِرْبِ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ  
عَفَنِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنْ يَتَابُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
أَعْنَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلَيْمٌ ﴿٦٤﴾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِيَةٌ يَا تَعَاهُدُ  
الْأَلَبِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ  
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدِينَ  
وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

181. Пас, ҳар ки он [васият]-ро пас аз шуниданаш тағиیر диҳад, гуноҳаш танҳо бар [уҳдаи] қасонест, ки онро тағиир медиҳанд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шунавову доност

182. Пас, қасе, ки аз беадолатӣ [ва майли бечойи] васиятқунанда [нисбат ба ворисон] ё аз гуноҳи ў [дар васият ба кори хилоф] битарсад ва [бо ислоҳи васият] миёни онон [ворисон]-ро созиш диҳад, бар ў гуноҳе нест, [ки] ҳамоно Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

183. Эй қасоне, ки имон овардаед, рӯза бар шумо воҷиб шудааст, ҳамон гуна ки бар қасоне, ки пеш аз шумо буданд, низ воҷиб шуда буд; бошад, ки парҳезкор шавед

184. Рӯзҳои муайян [-ро рӯзадорӣ кунед], пас, ҳар қас аз шумо, ки бемор ё мусоғир бошад, [ба андозаи он рӯзҳое, ки натавонистааст рӯза бигирад] төъдоде аз рӯзҳои дигар [-ро рӯза бигирад] ва бар қасоне, ки тавононии онро надоранд, лозим аст каффора бидиҳанд [ва он ба баробари ҳар рӯз] хӯрок додан ба як тиҳидаст аст ва ҳар ки ба майли худ [бештар] нақуй кунад, он [афзунбахшӣ ба суди ўст ва] барояш беҳтар аст ва агар [фазилати рӯзадориро] бидонед, рӯза бароятон беҳтар [аз ифтор ва пардоҳти каффора] аст

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا  
إِثْمُهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿١٨١﴾

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِّجَنَّا أَوْ إِثْمًا  
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ  
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿١٨٣﴾

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ  
أُخْرَ وَكَلَّى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدَيَهُ  
طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ  
خَيْرٌ لَهُ وَأَنَّ تَضُمُّوا خَيْرًا لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

185. Моҳи рамазон [моҳе] аст, ки Қуръон дар он нозил шудааст; [китобе,] ки роҳнамои мардум аст ва далоили ошкоре аз ҳидоят [бо худ дорад] ва ҷудоунанда [-и ҳақ аз ботил] аст. Пас, ҳар яке аз шумо [ки муқиму солим аст] ин моҳро дарёбад, бояд онро рӯза бидорад ва ҳар ки бемор ё дар сафар бошад, [бояд ба төъдоди рӯзҳое, ки рӯза нағирифтааст] рӯзҳои дигаре [-ро рӯза бигирад]. Аллоҳ таоло [бо баёни ин аҳком] бароятон осонӣ меҳоҳад ва душворӣ намехоҳад, то [битавонед рӯзадорӣ дар моҳи рамазон]-ро комил кунед ва Аллоҳро барои он ки ҳидоятатон кардааст, ба бузургӣ ёд кунед; бошад, ки шукр гузоред

186. Ва [эй паёмбар] чун бандагонам дар бораи Ман аз ту бипурсанд, [ба онон] бигӯ: Ман наздикам ва дуои дуокунандаро – ҳангоме ки маро бихонад – иҷобат мекунам, пас, [онон фақат] бояд даъвати Маро бипазаранд ва ба Ман имон биёваранд; бошад, ки роҳ ёбанд

187. [Эй муъминон] Омезиш бо ҳамсаронатон дар шаб [-ҳои] рӯза бар шумо ҳалол гардидааст. Онон либоси шумо ҳастанд ва шумо либоси эшон. Аллоҳ таоло медонист, ки шумо бар худ хиёнат мекардед [ва бо он ки дар авоили ислом омезиш дар моҳи рамазон ҳаром буд, шумо бар он бетаваччӯ будед], пас, тавбаатонро пазируфту аз шумо даргузашт. Пас, акнун [дар шабҳои

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ  
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنْ  
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ  
الشَّهْرَ فَلِيُضْعِفْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ  
عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَذْدَةٌ مِّنْ آيَاتٍ أَخْرَىٰ يُرِيدُ  
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ  
الْعُسْرَ وَلَئِنْ كُلُّوا الْعِدَّةَ وَلَئِنْ كُرِرُوا  
اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿١٦٥﴾

وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  
أُحِبُّ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلِيُسْتَحِيِّبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ  
يَرْسُدُونَ ﴿١٦٦﴾

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَّةَ الصِّيَامِ الْرَّفُثُ إِلَيْ  
نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِيَائِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِيَائِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
تَخْتَافُونَ أَنْفَسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
وَعَفَا عَنْكُمْ فَأَلَّئِنْ بَشِّرُوهُنَّ  
وَأَبْغُنُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُنْوا

рамазон метавонед] бо онон омезиш кунед ва он чиро, ки Аллоҳ таоло бароятон мұқаррар доштааст [аз әшон] талаб кунед. Бихүред ва биошомед, то риشتай сапеди субх [фачри содик] аз риشتай сиөх [шаб] бароятон ошкор гардад, он гоҳ рүзаро то шаб ба поён бирасонед ва, дар ҳоле ки дар масоцид мұтакиф ҳастед, бо занон омезиш нақунед. Ин марзҳо [-и ақком]-и илоҳӣ аст, пас, ба онҳо наздик нашавед. Аллоҳ таоло чунин оёт [ва ақком]-и худро барои мардум равшан месозад, бошад, ки парҳезкор шаванд

188. Ва амволатонро байнин худ ба ботил [ва ноҳақ] нахүред ва барои он, ки бахшे аз моли мардумро ба гуноҳ бихүред, қазияро ба ҳокимон накашонед, дар ҳоле ки медонед [ки ин кор гуноҳ аст]

189. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи ҳилолҳо [-и моҳ] мепурсанд, бигү: "Онҳо баёни авқот [ва гоҳшумории табий] барои мардум ва [vasilaи таъйини вақти] ҳаҷ ҳастанд". Накуорӣ он нест, ки [монанди даврони ҷоҳилият дар ҳоли эҳром] аз пушти хонаҳо ворид шавед, балки накуор қасест, ки тақво пеша кунад [пас, парҳезкор бошед] ва ба хонаҳо аз дарҳояшон ворид шавед ва аз Аллоҳ таоло битарсед, бошад, ки растагор шавед

وَأَشْرِبُوا حَتَّىٰ يَئِنَّ لَكُمْ أَحْيَاٌ  
الْأَيْضُ مِنْ أَخْيَطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيَلِ وَلَا  
تُكِثِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي  
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَغْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَائِيَتِهِ  
إِلَّا نَاسٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ وَثَدُلُوا إِلَيْهَا إِلَى أَحْكَامِ  
إِلَّا كُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ الظَّانِينَ  
بِالْإِيمَنِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

\*يَسْكُلُونَكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هَيْ  
مَوْقِيْث لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةِ وَأَيْسَ الْبَرُّ  
يَا أَنْ تَأْكُلُوا الْبَيْوَتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنْ أَنْقَنَ وَأَنْوَأَ الْبَيْوَتِ  
مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَنْقَعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

190. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло бо касоне, ки бо шумо мечанганд, бичангед [вале бо мусла кардан ва куштани кӯдакону занон ва пиронсолон] аз ҳад тачовуз накунед, [ки] ба ростӣ Аллоҳ таоло тачовузгаронро дӯст намедорад

191. Ва онон [мушрикон]-ро ҳар кучо ёфтед, бикушед ва аз он ҷо [Макка], ки шуморо берун кардаанд, берун кунед ва фитна [куфру ширк] бадтар аз қатл аст ва бо онҳо дар канори Масҷид-ул-ҳаром пайкор накунед, магар ин ки бо шумо дар он ҷо бичанганд. Пас, агар [дар он ҷо] бо шумо ҷангиданд, эшонро бикушед, [ки] сазои коғирон чунин аст

192. Пас, агар [аз қуфрашон] даст бардоштанд [аз набард даст бикашед, ки] бе гумон Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

193. Ва бо онҳо бичангед, то фитнаи [ширк] боқӣ намонад ва дин [холисона] аз они Аллоҳ таоло гардад. Пас, агар даст бардоштанд, [ситам накунед, ки] ситам ҷуз бар ситамгорон раво нест

194. [Ин] Моҳи ҳаром [сопи ҳафтуми ҳичрӣ, ки имкони умра гузоридан ёфтед] дар баробари моҳи ҳаром [-и соли гузашта] аст [ки мушрикон шуморо аз адой ҳаҷ боздошта буданд] ва [тачовузи] хурматҳо [-и сарзамину моҳи ҳаром] қасос дорад; пас, ҳар ки ситам кард, ба ҳамон гуна ки бар шумо ситам кардааст,

وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ  
يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦﴾

وَأَقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقْتُمُوهُمْ  
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ  
وَالْعَنْتَدُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يُقْتَلُوهُمْ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوْكُمْ  
فِيهِ ۝ إِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ  
جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ ﴿١٧﴾

فَإِنْ أَنْتَهُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتَنَّةٌ  
وَيَكُونُ الَّذِينَ لَيَّلَهُ ۝ فَإِنْ أَنْتَهُوْ فَلَا  
عُذْوَنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ  
وَالْحُرْمَةُ قَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى  
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

бар ў ситам раво доред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло бо пархезкорон аст

195. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ кунед ва [бо фирор аз майдони чиҳод ва тарки инфоқ] худро бо дасти хештан ба ҳалокат наафканед ва некӣ кунед, [ки] ба ростӣ Аллоҳ таоло нақукононро дӯст медорад

196. Ва ҳаччу умраро барои Аллоҳ таоло ба поён расонед ва агар [ба василаи душман ё беморӣ аз ин кор] бозмонед, он чи аз қурбонӣ [ҳоҳ аз шутуру гов ё гӯсфанд] фароҳам шавад [забҳ кунед ва он гоҳ аз эҳром хориҷ шавед] ва сарҳои худро натарошед, то қурбонӣ ба ҷойгоҳаш [дар қурбонгоҳ] бирасад ва агар касе аз шумо бемор буду ё нороҳатие дар сар дошт [ки ноҷор буд бад-он хотир дар ҳоли эҳром сари худро битарошад], пас, фидя дихад, аз [қабили се рӯз] рӯза ё садақа [таом додани шаш тиҳидасти ҳарам] ё қурбонӣ кардани гӯсфанде [ки миёни тиҳидастони ҳарам тақсим шавад]. Пас, ҳангоме ки дар амон будед, ҳар ки аз умра баҳраманд гардид ва сипас [аъмоли] ҳаҷро оғоз кард, он чи аз қурбонӣ [барояш] муюссар шуд [забҳ кунад] ва ҳар ки [қурбонӣ] наёфт, се рӯз дар [айёми] ҳаҷ ва ҳафт рӯз ҳангоме ки [ба хона] бозгаштед, рӯза бигиред. Ин даҳ [рӯзи] комил аст. Ин [ҳукми ҳаҷчи таматтуъ] барои касест, ки хонаводааш сокини Масҷид-ул-ҳаром [Макка ва атрофи он]

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقِفُوا  
يَا يَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ  
اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللهِ فَإِنْ  
أَحْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِيِّ  
وَلَا تَخْلُقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ  
الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ وَفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْ  
مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا  
أَمْنَتُمْ فَمَنْ تَمَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ  
فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامً ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا  
رَجَعْتُمْ تِلْكُ عَشَرَةَ كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ  
لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ رَحَاضِرِي الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامَ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٧﴾

набошад ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

197. [Мавсими] ҳач дар моҳҳои мушаххасе аст [аз оғози Шаввол то даҳуми Зулҳичча]; пас, касе, ки дар ин моҳҳо ҳачро [бар худ] воҷиб гардонад, [бояд бидонад, ки] дар ҳач, омезиши ҷинсӣ ва [иртикоби] гуноҳ ва даргирӣ [ва ҷидол раво] нест ва он чи аз корҳои нек анҷом медиҳед, Аллоҳ таоло онро медонад; ва [хӯроку пӯшоқи мавриди ниёзи ҳачро барои худ фароҳам кунед ва] тӯша баргиред, [вале ба ёд дошта бошед, ки] ба ростӣ, беҳтарин тӯша парҳезкорист ва, эй хирадмандон, аз ман парво кунед

198. Гуноҳе бар шумо нест, ки [дар айёми ҳач бо ҳариду фурӯш] аз фазли Парвардигоратон [манфиат ва рӯзӣ] талаб кунед ва ҳангоме ки [рӯзи нуҳум пас аз вуқӯф] аз Арафот кӯҷ кардед, Аллоҳро дар "Машъар-ул-ҳаром" ёд кунед; ва Ўро ёд кунед, ҷаро ки шуморо, ки пештар аз гумроҳон будед, [ба адои маносики ҳачҷу дигар аъмоли ибодӣ] ҳидоят кард

199. Пас, аз ҳамон ҷо, ки мардум [пайравони Иброҳим] равона мешаванд, [шумо низ аз Арафот ба сӯи Мино] харакат кунед ва аз Аллоҳ таоло омурзиш биҳоҳед, [ҷаро ки] бе тардид Аллоҳ таоло омурзандаву меҳруbon аст

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ  
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا  
جَدَالٌ فِي الْحَجَّ وَمَا تَعْلَمُوا مِنْ خَيْرٍ  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْأَرَادِ  
الْتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُونَ يَتَأْوِلُ الْأَلَبَبِ  
◎

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا  
فَصَلَّا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْمُ مِنْ  
عَرَفَتِ فَإِذَا كُرُوا أَللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامٌ وَإِذَا كُرُوا كَمَا هَدَنَاكُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالَمِينَ  
◎

ثُمَّ أَفَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
◎  
رَحِيمٌ

200. Пас, чун маносики [ҳаччи] худро ба چой овардед, ҳамон гуна, ки падаронатонро [бо фахру ғуур] ёд мекардед, балки [бөхтар ва] бештар аз он Аллоҳро ёд кунед; ва бархе аз мардум [кофироне] ҳастанд, ки мегүянд: "Парвардигоро, ба мо дар дунё [молу фарзанд] ато кун". Ин шахс дар охират баҳрае [аз неъматҳои илоҳӣ] надорад

201. Ва бархе [дигар] аз эшон [муъминоне] ҳастанд, ки мегүянд: "Парвардигоро, ба мо дар дунё некӣ [рӯзӣ, саломатӣ, дониш ва имон] ато кун ва дар охират [ниز] некӣ [ато фармо] ва моро аз азоби оташ нигаҳдор"

202. Инҳоанд, ки аз дастовардашон баҳрае доранд ва Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ sareъ ast

203. Аллоҳро дар рӯзҳои муайян [се рӯзи айёми ташриқ ёздаҳум то сенздаҳуми Зулҳичча] ёд кунед; пас, касе, ки шитоб кунад ва тайи ду рӯз [аъмолро анҷом дихад], гуноҳе бар ў нест; ва касе, ки таъхир кунад [ва аъмолро дар се рӯз анҷом дихад], гуноҳе бар ў нест. [Ин фурсат] Барои касе аст, ки тақво пеша кунад; ва [эй муъминон] аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки ба сӯйи ӯ ҳашр хоҳед шуд

فَإِذَا قَصَبُتْ مَنَسِكُهُ فَأَذْكُرُوا  
اللَّهَ كَذِكْرُهُ أَبْيَاهُكُمْ أَوْ أَشَدَّ  
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّا  
ءَاتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
خَلْقٍ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِاتَنَا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَتَنَا  
عَذَابَ النَّارِ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ

\*وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ  
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ  
تُخْشِرُونَ

204. Ва [эй паёмбар], аз мардум касе аст, ки гуфтораш дар [мавриди] зиндагии дунё туро ба шигифт меандозад ва Аллоҳро бар [имони қалбӣ ва] он чи дар дилаш дорад, гувоҳ мегирад [то ҷойе, ки ўро ростгӯ мепиндорӣ] ва ҳол он ки ў [дар зумраи] сарсаҳттарин душманон [ва бадҳоҳони ислому муслимин] аст

205. Ў ҳангоме ки [аз ту] рӯй бармегардонад ва [аз наздат] меравад [ё ба раёсате мерасад], дар роҳи фасод дар замин мекӯшад ва [маҳсулоти] кишоварзӣ ва ҷаҳорпӯёнро нобуд месозад; ва Аллоҳ таоло фасоду [табоҳкорӣ]-ро дӯст надорад

206. Ва ҳангоме ки ба ў гуфта мешавад: "Аз Аллоҳ таоло битарс", худбузургбинӣ [ва ғурураш] ўро ба [идома додан бар анҷоми] гуноҳ мекашонад; пас, [оташи] ҷаҳаннам барояш кофӣ аст ва чи бад ҷойгоҳе аст!

207. Ва аз мардум касе [низ] ҳаст, ки ҷони худро барои қасби хушнудии Аллоҳ таоло дареф намедорад; ва Аллоҳ таоло нисбат ба бандагон меҳруbon аст

208. Эй қасоне, ки имон овардаед, ҳамагӣ ба ислом [ва итоати Аллоҳ таоло] дароед ва аз [роҳҳову] гомҳои шайтон пайравӣ нақунед. Ба ростӣ, ки ў душмани ошкори шумост

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِجِّلُكَ قَوْلُهُ وَ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي  
قُلُبِهِ وَهُوَ أَلَّا يُحَصَّمُ ﴿٢٤﴾

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ  
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٥﴾

وَإِذَا قَبَلَ لَهُ أَتْقِنَ اللَّهَ أَخْدَثَهُ الْعَرَةَ  
بِالْأَيْنِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِسَ  
الْمِهَادُ ﴿٢٦﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْيَغَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوهُ فِي  
السِّلْمَ كَافَةً وَلَا تَنْتَعِظُو خُطُوبَتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

209. Пас, агар байд аз он ки нишонаҳои равшану ошкор бароятон омад, лағжиш кардед ва [мунҳариф шудед], бидонед, ки Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

210. Оё интизорӣ [-и онон, ки пайрави шайтонанд] ғайр аз ин аст, ки Аллоҳ таоло [дар рӯзи қиёмат барои доварӣ] дар сояҳое аз абрҳо ба сӯяшон биёяд ва фариштагон [ниز барои иҷрои азоби илоҳӣ ононро иҳота кунанд] ва кор яксара шавад? Ва [огоҳ бошед, ки ҳамаи] корҳо ба сӯи Аллоҳ таоло бозгардонда мешавад

211. [Эй паёмбар], аз Бани Исроил бипурс, [ки] чӣ андоза нишонаҳои ошкор ба онҳо додаем; ва касе, ки неъмати Аллоҳро пас аз он ки насибаш шуд, [ба қуфру носипосӣ] табдил кунад, [азоби сахте ҳоҳад дошт ва бояд бидонад, ки] Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

212. Зиндагии дунё барои кофирон ороста шудааст ва муъминонро масхара мекунанд, ҳол он ки парҳезкорон дар рӯзи қиёмат болотар аз онон ҳастанд; [зеро дар биҳишт ҷовидонанд] ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, бешумор рӯзӣ медиҳад

213. [Дар оғоз] мардум як уммат буданд [аммо дар амри дин ихтилоф карданд]; он гоҳ Аллоҳ таоло паёмбаронро башоратбахшу бимдиҳанда барангехт ва ҳамроҳ бо

فَإِن رَّلَّمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمْ  
الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٩﴾

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي  
ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلِئَكَةُ وَقُضَى  
الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٦٩﴾

سَلْ تَبَّعِ إِسْرَاعِيلَ كَمْ ءَاتَيْتُهِمْ مِنْ  
عَائِيَةٍ بَيْتَتِهِ وَمَنْ يُؤْتَدُلْ نِعْمَةً اللَّهِ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٦٩﴾

رُّذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَحْيَاهُ الْدُّنْيَا  
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ  
أَتَقْوَأُ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٩﴾

كَانَ الْنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ  
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَّ زَلَّ  
مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحُقْقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

онон китоб [и осмоний]-ро ба ҳақ нозил кард, то миёни мардум дар он чи ихтилоф доштанд, доварӣ кунанд; ва фақат касоне, ки Таврот] ба онон дода шуда буд – пас аз он ки нишонаҳои равшан ба онҳо расид – ба хотири ситам ва ҳасодате, ки байнашон буд, дар мавриди он ихтилоф карданд; пас, Аллоҳ таоло ба фармони хеш касонеро, ки имон оварда буданд, ба ҳақиқате, ки дар он ихтилоф доштанд, ҳидоят намуд; ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад

214. [Эй муъминон] Оё пиндоштаед, ки вориди биҳишт мешавед, ҳол он ки ҳанӯз монанди он чи бар [сари] пешиниёни шумо омад, бар [сари] шумо наомадааст? Душворӣ ва зиён ба эшон расид ва [он чунон саҳтӣ қашиданд ва] ба ларза афтоданд, ки паёмбар ва касоне, ки бо ў имон оварда буданд, гуфтанд: "Ёрии Аллоҳ таоло кай фаро ҳоҳад расид"? Огоҳ бошед! Бе тардид ёрии Аллоҳ таоло наздик аст

215. [Эй паёмбар, ёронат] Аз ту мепурсанд, чи чизе инфоқ кунанд, бигӯ: "Ҳар моле, ки инфоқ кардед, барои падару модару наздикон ва ятимону тиҳидастон ва дарроҳмондагон аст ва ҳар кори неке, ки анҷом дихед, Аллоҳ таоло ба он доност"

النَّاسُ فِيمَا أَحْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا  
أَحْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْدًا بَيَّنَهُمْ  
فَهَذِئِ الَّهُ أَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَحْتَلَفُوا  
فِيهِ مِنْ الْحُقْقِ يُإِذْنُهُ وَاللَّهُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٣﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا  
يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ  
قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَلَّاسَاءُ وَالضَّرَاءُ  
وَرَزْنُلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ  
ءَامَنُوا مَعَهُ وَمَنِ نَصَرَ اللَّهَ إِلَّا إِنَّ  
نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٣٤﴾

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا آنَفَقُتُمْ  
مِنْ حَبْرٍ فَلَلَوْلَدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَبْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

216. [Эй мұммиңон] Қиҳод [дар роҳи Аллоҳ таоло] бар шумо вочиб шудааст, дар ҳоле ки барои шумо нохушоянд аст [зеро харчи молӣ ва ҷонӣ дорад]. Чи басо чизеро хуш надошта бошед, ҳол он ки бароятон беҳтар аст ва чи басо чизеро дӯст дошта бошед, ҳол он ки бароятон бад аст; ва Аллоҳ таоло [ҳайру шарри корҳоро] медонад ва шумо намедонед

217. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи ҷанг дар моҳи ҳаром [Мұхаррам, Раҷаб, Зулқаъда ва Зулҳиҷҷа] мепурсанд, бигү: "Ҷанг дар он [моҳҳо гуноҳи] бузург аст ва боздоштан аз роҳи Аллоҳ таоло ва қуфр варзидан ба Ӧ ва [ҷилавгири аз вуруди мардум ба] Масҷид-ул-ҳаром ва берун рондани аҳлаш аз он ҷо назди Аллоҳ таоло [гуноҳи] бузургтар аст ва фитна [-и ширк] аз қатл бузургтар аст". Ва [эй мұммиңон, мушрикон] ҳамвора бо шумо мечанғанд, то агар битавонанд шуморо аз динатон баргардонанд; ва ҳар як аз шумо, ки аз динаш бозгардад ва дар ҳоли қуфр бимирад, аъмолаш дар дунё ва охират табоҳ мегардад ва онон аҳли оташанд ва ҳамеша дар он ҳоҳанд буд

218. Касоне, ки имон оварданد ва касоне, ки [барои барпоии дини ҳақ] ҳичрат намуданд ва дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод карданд, онон ба раҳмати Аллоҳ таоло умединанд ва

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ  
لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْسِرُوهُ شَيْئًا وَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّو شَيْئًا  
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْشَّهْرِ الْحُرَامِ قَتَالٍ  
فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
الْحُرَامِ وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرٌ  
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتَنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقِتَالِ  
وَلَا يَرَوْنَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُوكُمْ  
عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُو وَمَنْ  
يَرَنَدُ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ  
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَيْثُ أَعْنَاثُهُمْ فِي  
الْأُلْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ  
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٤٠﴾

Аллоҳ таоло [нисбат ба эшон]  
омурзандай меҳрубон аст

219. [Эй паёмбар, асҳобат] аз ту дар бораи шароб ва қимор мепурсанд, бигү: "Дар он ду гуноҳи бузург ва [низ] судҳое барои мардум вучуд дорад, vale гуноҳи он ду аз судашон [бештар ва] бузургтар аст"; ва аз ту мепурсанд, чӣ чизе инфоқ кунанд, бигӯ: "Он чӣ афзун ояд [аз ниёзмандии худ]. Аллоҳ таоло оётро инчунин барои шумо равшан месозад; бошад, ки бияндешед"

220. Дар бораи дунё ва охират [бияндешед]; ва [эй паёмбар] аз ту дар мавриди [чиғунағии сарпарасташон бар] ятимон мепурсанд; бигӯ: "Испоҳи [кору парҳез аз даромехтан дар амволи] онон беҳтар аст; ва агар бо [чамъ кардани амволи онон бо дороии худ дар нафақаҳои зиндагӣ ва маскан бо] онон ҳамзистӣ кунед, [эроде дар ин кор нест; зеро] онҳо бародарони [динии] шумо ҳастанд". Ва Аллоҳ таоло табаҳкорро аз дурусткор бозмениносад; ва агар Аллоҳ таоло меҳост, [дар мавриди ятимон саҳтирий мекард ва] шуморо ба заҳмат меандоҳт. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шикастнопазиru ҳаким аст

221. Ва [эй муъминон] бо занони мушрик то имон наёвардаанд, издивоҷ накунед; ва бе гумон канизи муъмин, аз зани [озоди] мушрик беҳтар аст; агарчи [зебой ё дороиаш] мавриди писандатон воқеъ гардад;

\*يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَبِيرِ قُلْ  
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنْعِفُ لِلنَّاسِ  
وَإِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكُمْ مَاذَا يُنِيفُونَ قُلِ الْعَقْدُ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ  
الِّيَسْرَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُحَاكِلُهُمْ فَإِلَّا هُنَّ كُفَّارٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَا عَنْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

وَلَا تُنَكِّحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ  
وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ  
أَعْجَبْتُمُّهُمْ وَلَا تُنَكِّحُوا الْمُشْرِكَيْنَ

ва [занони мусулмонро] ба издивочи мардони мушрик дарнаёваред, магар он ки имон биёваранд; ва ҳатман бардаи мӯъмин аз марди [озоди] мушрик беҳтар аст; агарчи шефтаи [дорой ва мавқеяти] ў шуда бошед. Онон ба сӯйи оташ [-и дузах] даъват мекунанд ва Аллоҳ таоло ба фармон [ва тавфик]-и хеш ба сӯйи биҳишт ва омурзиш даъват мекунанд ва оёт [-у аҳкоми] худро барои мардум равshan месозад; бошад, ки панд гиранд

222. Ба [эй паёмбар] аз ту дар бораи ҳайз [одати моҳонаи занон] мепурсанд, бигӯ: "Он [холат] навъи нороҳатӣ аст; пас, дар ҳолати қоидагӣ аз занон канорагирӣ кунед ва бо онон наздикӣ накунед, то пок шаванд. Пас, ҳангоме ки пок шуданд [ва ғусл карданӣ], аз ҳамон ҷойе, ки Аллоҳ таоло ба шумо фармон додааст, бо эшон оmezish кунед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло тавбакунандагонро дӯст медорад ва покизагонро [низ] дӯст медорад"

223. Занони шумо [дар ҳукми] киштзоре барои шумо ҳастанд, пас, ҳар гуна ки меҳоҳед ба киштзори худ дароед ва [тӯшае ҳамчун фарзанди солеҳ] барои худ пеш бифиристед ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Ўро мулоқот ҳоҳед кард ва [эй паёмбар, дар бораи неъматҳои илоҳӣ] ба мӯъминон башорат бидех

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَدْدُ مُؤْمِنٍ حَيْرٌ مَّنْ  
مُّشِرِّكٍ وَلَوْ أَحْجَبَهُمْ أُولَئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى الْأَنَارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ إِلَى  
آَجَنَّةٍ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِسِنْ عَائِلَتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

وَيَسْكُنُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ  
أَذَى فَاعْتَزِلُوا الْبَيْسَاءَ فِي الْمَحِيطِ  
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرُنَّ فَإِذَا  
تَظْهَرُنَّ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ  
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ يُحِبُّ الْقَوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُنَاطِّهِرِينَ ﴿٣٢﴾

نَسَأُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَثْوَرُونَا  
حَرَثَكُمْ أَكَنَ شِئْتُمْ وَقَدْمُوا  
لَا نُنْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلَقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

224. Ва Аллоҳро дастовези савгандҳои худ қарор надиҳед, то [ба ин баҳона] аз нақуқорӣ ва парҳезкориву оштӣ додан миёни мардум [даст бардоред]; ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло шунавову доност

225. Аллоҳ таоло шуморо ба хотири савгандҳое, ки бехуда ва бидуни касд ёд мекунед, бозпурсӣ намекунад, вале ба хотири он чи дилҳоятон [амдан] касб кардааст [ва савгандҳои дурӯғе, ки огоҳона бар забон овардаед] бозхост мекунад ва [агар тавба кунед] Аллоҳ таоло омурзандай бурдбор аст

226. Барои касоне, ки [ба расми ҷоҳилията] бар тарки оmezish бо занони худ савганд ёд кунанд, ҷаҳор моҳ интизор [ва муҳлат] аст. Пас, агар [дар муддати ҷаҳор моҳ ё камтар пушаймон шуданд ва ба занонашон] бозгаштанд, [бидонанд, ки] Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

227. Ва агар [бар тарки занонашон пофишорӣ кунанд ва] тасмим ба талоқ гирифтанд, [бидонанд, ки] ҳамоно Аллоҳ таоло шунавову доност

228. Занони талоқшуда [пеш аз издивоҷи мӯҷаддад] бояд ба муддати се бор покӣ [дидани се бор одати моҳона] интизор бикашанд; ва агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон доранд, бар онон раво нест, ки

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لَّا يَمْنِكُمْ  
أَنْ تَبْرُأُوا وَتَسْتَغْفِرُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ  
النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي  
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ  
حَلِيمٌ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ سَآئِهِمْ تَرَبُّصُ  
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

وَإِنْ عَزَمُوا أَطْلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
عَلِيهِمْ

وَالْأَنْطَلَقُتْ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ شَأْنَةً  
قُرُوعٌ وَلَا يَجْلُلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا  
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ  
يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعْدَنَهُنَّ

он чиро Аллоҳ таоло дар раҳимхояшон оғаридааст, китмон кунанд; ва агар шавҳаронашон хоҳони оштй ҳастанд, барои бозгардондани онон [ба зиндагии заношӯй] дар ин [муддат аз дигарон] сазовортаранд; ва занон ҳукуқи шоисте доранд, ҳаммонанд [-у ҳамсангии вазоифе], ки бар уҳда доранд ва мардон [дар сарпаративу амри талоқ] бар онон бартарӣ доранд; ва Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

229. Талоқ [-и раҷъӣ] ду бор аст; пас, [аз он мард ё бояд ҳамсаравшо] ба тарзи шоиста нигоҳ дорад, ё ба некӣ раҳо кунад; ва [эй мардони мусулмон] бароятон ҳалол нест, ки [заррае] аз он чиро ба онон додаед [маҳрия ва монанди он] пас бигиред, магар он ки [зану шавҳар] битарсанд, ки натавонанд [ҳукуқи заношӯиву] ҳудуди илоҳиро барпо доранд; пас, [ҳалли ихтилофро ба ҳешовандон ё дӯstonи худ месупоранд; ва шумо эй мӯъминон] агар тарсидед, ки [мумкин аст завҷайн] ҳудуди илоҳиро барпо надоранд, гуноҳе бар он ду нест, ки зан [барои розӣ кардани мард ба талоқ маҳрияшро бибахшад ё ба ў] фидяе бипардозад [ва талоқи хуль бигирад]. Инҳо ҳудуди [аҳкоми] илоҳӣ аст; пас, аз онҳо таҷовуз накунед; ва ҳар ки аз ҳудуди Аллоҳ таоло таҷовуз кунад, пас чунин одамон, бешак, ситамгоронанд.

أَحَقُّ بِرَهْنَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾

الظَّلَمُ مَرَدَانٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
سَرِيعٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا عَائِتُنُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
يَخَافَ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْشُمْ  
أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكُ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّلَمُونَ ﴿٦٩﴾

230. Агар [шавхар барои бори савум] ўро талоқ дод, пас аз он [зан] барояш ҳалол нест; магар ин ки [бо қасди издивочи ҳақиқӣ ва на барои ҳалол шудан] бо шавҳари ғайр аз ў издивоҷ кунад [ва бо вай ҳамбистар шавад. Дар ин сурат] Агар [шавҳари баъд фавт кард ё] ўро талоқ дод, агар [ду ҳамсари собиқ] мепиндоранд, ки ҳудуди [аҳкоми] Аллоҳро барпо медоранд, гуноҳе бар он ду нест, ки [бо издивоҷи мӯҷаддад] ба яқдигар бозгарданд. Инҳо ҳудуди Аллоҳ таоло аст, ки онҳоро барои мардуме, ки огоҳанд [ва ба ислом имон доранд], баён мекунад

231. Ва ҳангоме ки занонро талоқ [-и раҷъӣ] додед ва ба поёни [рӯзҳои] иддаи хеш расиданд, ба шоистагӣ ононро нигаҳ доред ва ё ба некиву хубӣ раҳояшон созед; ва [ҳамчун даврони ҷоҳилияти] ононро ба хотири [озору] зиён расондан нигаҳ надоред, то [ба ҳуқуқашон] таҷовуз кунед; ва ҳар ки чунин кунад, ҳатман ба худ ситам кардааст; ва оёти Аллоҳро ба сухра [лаҳву лаъб] нагиред ва неъмати Аллоҳро бар худ ва он чиро, ки аз китоб [Қуръон] ва ҳикмат бар шумо нозил кардааст ва шуморо бо он панд медиҳад, ба ёд биёваред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло ба ҳама чиз доност

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ وَمِنْ بَعْدٍ  
حَتَّىٰ تَنكِحَ رَوْجَانِ عَمِيرَةً وَفَإِنْ طَلَقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ  
ظَلَّتَانِ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْأَنْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا  
إِشْتَعْدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ وَلَا تَتَنَحِّدُوا إِمَامَتِ اللَّهِ هُرُوقًا  
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةُ يَعِظُّكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

232. Ва ҳангоме ки занонро талоқ додед ва [муддате] иддаи худро ба поён расондан, [шумо, эй сарпастон] оноро боз надоред, ки агар [бар асоси меъёрҳои шаръӣ] ба тарзи писандидае байни хеш ба тавофиқ расида буданд, бо шавҳарони [собиқи] худ издивоч кунанд. Ин [дастуре аст], ки ҳар яке аз шумо, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон дорад, ба он [ҳукм] панд дода мешавад; ва ин [дастур] бароятон пурбарақаттар ва покизатар аст; ва Аллоҳ таоло [ҳайру салоҳи шуморо] медонад ва шумо намедонед

233. Ва модарон [бояд] фарзандони худро ду соли тамом шир диханд. [Ин дастур] Барои касест, ки бихоҳад даврони ширхораги [-и фарзандаш]-ро такмил кунад; ва бар соҳиби фарзанд [падар] лозим аст хӯроку пӯшкои онон [модарон]-ро [дар муддати шир додан] ба таври шоиста [фароҳам кунад]. Ҳеч кас ҷуз ба андозаи тавониаш мукаллаф намешавад; на модар бояд ба хотири фарзандаш зиён бубинад ва на падар ба сабаби фарзандаш. [Агар падари кӯдак фавт карда буд ва моле ҳам надошт] Монанди ҳамин [тааҳҳудоти падар] бар ворис [низ] лозим аст; пас, агар он ду [падару модар] бо ризояту машварати яқдигар бихоҳанд [кӯдакро зудтар] аз шир бозгиранд, гуноҳе бар онҳо нест; ва агар хостед, ки барои фарзандатон дояе бигиред, гуноҳе бар шумо нест; ба шарте ки он чи [аз

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهِنَّ  
فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَرْجُونَ  
إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ  
يُوعْدُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْجَى  
كُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

(٢٣)

\*وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَئِكَ هُنَّ حَوْلَيْنِ  
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا  
وَسُعْهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَهُ بِوَلَدَهَا وَلَا  
مَوْلُودُ لَهُ بِبَوْلَدَهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ  
مِنْهُمَا وَتَشَاءُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدُوكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَئِكَمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا  
عَالَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

хүкүк дастмузд] муқаррар кардаед, ба таври шоиста бипардозед; ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло ба он чи анчом медиҳед биност

234. Ва афроде аз шумо, ки мемиранд ва ҳамсарон [-и ғайри бордор аз худ] боқӣ мегузоранд, [он занон барои издивоҷи мӯҷаддад] бояд ҷаҳор моҳ ва даҳ рӯз интизор бикашанд [ва идда нигаҳ доранд] ва ҳангоме ки муддати иддаи худро ба поён расониданд, дар мавриди он чи онон ба таври шоиста [ва машруъ] дар бораи [зиндагии] худ анҷом диханд, гуноҳе бар шумо [сарпарастон] нест; ва Аллоҳ таоло ба он чи меқунед, огоҳ аст

235. Ва гуноҳе бар шумо нест, ки ба таври қиноя аз занони [бева ё талоқшудае, ки идда нигаҳ доштаанд] хостгорӣ кунед ва ё дар дил тасмим бар ин кор бигиред [бидуни ин ки онро баён кунед]. Аллоҳ таоло медонист, ки шумо ба зудӣ ба ёди онон ҳоҳед афтод; вале пинҳонӣ ба онҳо вайда [-и заношӯй] надиҳед, магар ин ки [ба қиноя] сухани писандида бигӯед ва [ҳамчунин] тасмим ба ақди издивоҷ нагиред, то муддати муқаррар [идда] ба сар ояд; ва бидонед, ки Аллоҳ таоло он чиро, ки дар дилҳои шумост, медонад; пас, аз [муҳолифат бо] Ў парво кунед ва бидонед, ки ба ростӣ Аллоҳ таоло омурзандай бурдбор аст

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ  
أَرْزَقَهَا يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْلَمُونَ حَسْبٌ ﴿٢١﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ  
بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَشَنْتُمْ  
فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَكْثُرُ  
سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنَ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ  
سِرًا إِلَّا أَنْ تَنْهُوْلُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا  
تَعْرِمُوا عُقْدَةً الْتِكَاجَ حَتَّى يَبْلُغَ  
الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحَدَرُوهُ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

236. Агар занонро пеш аз омезиш ва таъйини маҳрия [ба далоиле] талоқ дихед, гунохе бар шумо нест ва [дар ин сурат дилчўй кунед ва] ононро [бо ҳадия муносиб] баҳраманд созед; тавонгар ба андозаи тавонаш ва тангдаст ба андозаи тавонаш.  
[Ичрои ин ҳукм] Бар накурон [ҳаққи событ ва] илзомист

237. Агар пеш аз наздикӣ бо онон хостед талоқашон бидихед ва маҳрияе барояшон таъйин карда будед, нисфи он чиро, ки таъйин кардаед [ба онон бипардозед]; магар ин ки [ҳаққи ҳудро] бибахшанд ё [шавҳар, яъне] касе, ки [тасмимигир дар мавриди] пайванди издивоҷ бо ўст, гузашт кунад [ва тамоми маҳрияро бипардозад]. Гузашт кардани шумо [ва бахшидани тамоми маҳрия ба занон] ба парҳезкорӣ наздиктар аст. [Эй муъминон, ҳангоми пардоҳти ҳуқуқ, осонгирӣ ва] некиро миёни худ фаромӯш нақунед [ва бидонед, ки ба ростӣ Аллоҳ таоло ба он чи мекунед биност

238. [Эй мусулмонон] бар [анҷоми] ҳама намозҳо ва [ба ҳусус] намози аср кӯшо бошед [саъю талош кунед] ва бо фурӯтаниву фармонбардорӣ барои Аллоҳ таоло ба по хезед

239. Агар [аз ҳатар] тарсиде, дар ҳоли пиёда ё савора [ё ҳатто бо имо ва ишора намозро ба ҷой оваред] ва чун эмин шудед, Аллоҳро [чунонки ба шумо омӯхтааст] ёд кунед [ва

لَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ الْأَنْسَاءَ  
مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَعْوِهُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُهُ  
وَغَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ وَمَتَعْلَمًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣﴾

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْنَا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَيَصُفُّ مَا فَرَضْنَا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ  
يَعْفُوا لِلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا  
الْفَضْلَ بَيْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٤﴾

حَفِظُوا عَلَى الْأَصَلَوَاتِ وَالْأَصَلَوَاتِ

أَوْسَطُهِنِي وَفُؤُدُهُ لِلَّهِ قَنِينَ ﴿٢٥﴾

فَإِنْ خَفِشْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فِإِذَا  
أَمْنَتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا  
لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

шукрашро ба чо оваред], ки он чиро намедонистед ба шумо ёд дод

240. Касоне аз шумо, ки маргашон фаро мерасад ва ҳамсароне [аз худ] ба чо мегузоранд, бояд барои ҳамсаронашон васият кунанд, ки [ворисон] то як сол ононро [бо пардохтани харчи зиндагай] баҳраманд созанд, бидуни он ки [аз хонаи шавҳар] берун кунанд. Пас, агар [ба майли худ пеш аз поёни як сол хонаро тарқ кунанд ва] берун бираванд, дар бораи он чи, ки нисбат ба [зоҳир ва зиндагии] худ ба таври шоиста [ва машруӯ] анҷом медиҳанд [аз қабили зинат кардан ва издивоҷи мӯҷаддад] гуноҳе бар шумо нест; ва Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

241. Ва барои занони талоқшуда ҳадяи муносибу шоиста лозим аст [ки аз тарафи шавҳар пардохта шавад, то дилшикастагиаш ҷуброн гардад. Ичрои ин ҳукм], ҳақке аст бар мардони парҳезкор

242. [Эй муъминон] Аллоҳ таоло оёти худро [ки муштамал бар ҳудуд ва аҳқом аст] инчунин бароятон ба равшанӣ баён мекунад; бошад, ки бияндешед

243. [Эй паёмбар] Оё намедонӣ, [достони] афроде [аз бани Исроил]-ро, ки ҳазорон нафар буданд, ки аз тарси [беморӣ ва] марг аз хонаҳояшон фирор карданд? Аллоҳ таоло ба онон гуфт: Бимиред [пас

وَالَّذِينَ يُتَوَوَّنُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
أَرْوَاحًا وَصَبَّةً لَا رَوْجِهِمْ مَمْتَعًا إِلَى  
الْحُولِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا  
جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

وَلِلْمُظْلَمَاتِ مَتَعِظٌ بِالْعَرُوفِ حَمَّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَا أَيَّتَهُ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

\*أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْمِنُوْهُمْ أَحْيَنُهُمْ إِنَّ اللَّهَ

мурданд]. Сипас Аллоҳ таоло онҳоро зинда кард [то барояшон равшан гардонад, ки тамоми корҳо ба дасти Ўст]. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло нисбат ба бандагонаш баҳшоиш дорад, вале бештари мардум шуқр [-и неъматҳо] -ашро ба чой намеоваранд

244. Ва [эй муъминон] дар роҳи Аллоҳ таоло бичангед ва бидонед, ки бе тардид Аллоҳ таоло шунавову доност

245. Кист, ки ба Аллоҳ таоло қарз дихад; қарзи наку [ва аз амволаш дар роҳи хушнудии Парвардигор инфоқ кунад], то [Аллоҳ таоло] онро барояш чандин баробар кунад? Ва Аллоҳ таоло аст, ки [аз рӯи ҳикмат ва адолат, дар рӯзии бандагонаш] тангӣ ва қушиш падид меоварад ва [ҳамагӣ дар охират] ба сӯи ӯ бозгардонда мешавед

246. [Эй паёмбар] Оё [аз достони] гурӯҳе аз [ашрофу бузургони] Бани Исроил ҳабар дорӣ, ки баъд аз Mӯсо ба паёмбари худ гуфтанд: "Фармонравое бароямон интихоб кун, то [ба дастураш] дар роҳи Аллоҳ таоло бичангем"? [Паёмбарашон] Гуфт: "Шояд агар ҷиҳод бар шумо муқаррар шавад, [сарпечӣ кунед ва] ҷиҳод нақунед". Гуфтанд: "Чаро дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод нақунем, дар ҳоле ки аз хонаҳоямон ронда шудаем ва писаронамон [-ро куштаанд ё ба асорат бурдаанд]"? Пас, ҳангоме ки ҷанг бар эшон

لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾

وَقَتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿١٧﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْصًا حَسَنًا  
فَيُضَعِّفُهُ وَلَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْقِيْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ  
بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَحْنِي أَلَهُمْ أَبْعَثْ  
لَنَا مَلِكًا نُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هُلْ  
عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  
أَلَا تُقْتَلُوا قَاتِلُو وَمَا لَنَا أَلَا نُقْتَلُ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَرَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيْرَنَا  
وَأَبْنَاهُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

муқаррар шуд – چуз иддаи каме аз онон – [ҳамагӣ] сарпечӣ карданд; ва Аллоҳ таоло ба [ҳоли паймоншиканон ва] ситамгорон доност

247. Паёмбарашон ба онон гуфт: "Аллоҳ таоло Толутро ба фармонравоии шумо баргузидааст". [Онон] гуфтанд: "Чи гуна ў бар мо фармонравой мекунад, дар ҳоле ки мо ба фармонравой аз ў сазовортарем ва аз мол [-и дунё низ] баҳраи чандоне [ба вай] дода нашудааст"? Ў гуфт: "Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло ўро бар шумо баргузида ва донишу неруи ҷисмиашро вусъат баҳшидааст; ва Аллоҳ таоло фармонравоии худро ба ҳар ки бихоҷад медиҳад ва Аллоҳ таоло кушоишгару доност"

248. Паёмбарашон ба онҳо гуфт: Нишонаи [ростӣ ва дурустии] фармонравоии ў, ин аст, ки тобути аҳд бароятон мерасад, ки мояни оромише аз сӯйи Парвардигоратон мебошад ва дарунаш бозмондаи мероси хонадони Мӯсо ва Ҳорун [ҳамчун асо ва бархе алвоҳи Таврот] қарор дорад ва дар ҳоле мерасад, ки фариштагон онро бардоштаанд. Агар муъмин бошед, мусалламан дар ин [амр] нишонае [дар мавриди ҳаққонияти Толут] бароятон вучуд дорад

249. Пас, ҳангоме ки Толут бо лашкариён раҳсипор шуд, ба онон гуфт: "Аллоҳ таоло [шикебоии]

تَوَلَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِالظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ  
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ  
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ  
مِنْهُ وَأَنَّمَا يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمُلَالِ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ أَصْطَفَهُ عَلَيْنِكُمْ وَرَأَدَهُ بَسْطَةً  
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ  
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٦٥﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ إِعْيَةً مُلْكِهِ أَنْ  
يَأْتِيَكُمْ الْقَاتِلُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَرَقِيقَةٌ مِمَّا تَرَكَ إِعْلَمُ مُوسَى  
وَإِعْلَمُ هَرُونُ تَحْمِلُهُ الْمُلَكِيَّةُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْبُشُودِ قَالَ إِنَّ  
اللَّهَ مُبْتَلِيَّكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

шуморо ба василаи як нахр [об] озмоиш мекунад; ҳар ки аз он бинүшад, аз [ёрони] ман нест ва ҳар ки аз он нанүшад, ҳатман аз [ёрони] ман аст; магар касе, ки бо дасти худ муште [аз он об] баргирад [ва ба андозаи кафи дасте биошомад]. Пас, ҷуз иддаи каме ҳамагӣ аз он [об] нӯшиданд; ва ҳангоме ки ў ва қасоне, ки бо ў имон оварда буданд, аз он [нахр] гузаштанд, [аз камии афроди худ нороҳат шуданд ва бархे] гуфтанд: "Имрӯз мо тавоноии [муқобилият] бо Ҷолут ва сипоҳиёнашро надорем". [Дар ин ҳангом қасоне, ки ба дидори Аллоҳ таоло [дар оҳират] яқин доштанд, гуфтанд: "Чи басо гурӯҳи кучаке, ки ба фармони Аллоҳ таоло бар гурӯҳи бисёр пирӯз шуданд ва [бидонед, ки ҳамвора] Аллоҳ таоло ҳамроҳи сабркунандагон аст"

250. Ва ҳангоме ки [Толут ва ҳамроҳонаш] барои [мубориза] бо Ҷолут ва сипоҳиёнаш ба майдон омаданд, гуфтанд: "Парвардигоро, бар [дилҳои] мо сабру шикебой фурӯз рез ва гомҳоямонро устувор бидор ва моро бар гурӯҳи коғирон пирӯз гардон"

251. Пас, ба фармони Аллоҳ таоло, онҳоро шикаст доданд ва Довуд [ҷавони неруманду шучое, ки дар лашкари Толут буд] Ҷолутро кушт ва Аллоҳ таоло фармонравоиу нубувватро ба ў бахшид ва аз он чи меҳост, ба ў омӯҳт; ва агар Аллоҳ таоло [фитнаи] бархе аз мардумро

فَلَيَسْ مِتّيٌ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّمَا  
مِتّيٌ إِلَّا مَنْ أَغْتَرَفَ عُرْقَةً بِيَدِهِ  
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا  
جَاءَرَهُو هُوَ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعْهُو قَالُوا  
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاهِلَوْتِ وَجُنُودِهِ  
قَالَ الَّذِينَ يَظْهُرُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا أَنَّهُمْ  
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً  
كَثِيرَةً يَأْذِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٣﴾

وَلَمَّا بَرُزُوا لِجَاهِلَوْتِ وَجُنُودِهِ قَالُوا  
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَشَيْثَ  
أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الكَّثِيرِينَ ﴿١٤﴾

فَهَرَزَمُوهُمْ يَأْذِنِ اللَّهُ وَقَتَلَ دَاؤْدُ  
جَاهِلَوْتَ وَعَاهَدَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  
وَعَلَمَهُ وَمِمَّا يَنْتَهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ  
النَّاسَ بِعَضَهُمْ بِعِظِّ لَفْسَدَتِ

тавассути бархи дигар [дур намекард] намеронд, ҳатман замин табоҳ мегардид; вале Аллоҳ таоло бар ҷаҳониён баҳшиш дорад

252. [Эй паёмбар] Инҳо оёти Аллоҳ таоло аст, ки онро ба ҳақ бар ту меҳонем ва ба ростӣ, ту аз паёмбарон ҳастӣ

253. Ин паёмбарон [ки номи бархе аз онон гузашт] бархе аз эшонро [дар дарёфти ваҳӣ ва теъоди пайравон] бар бархе дигар бартарӣ додем. Аз [миёни] эшон касе [ҳамчун] буд, ки Аллоҳ таоло бо ў сухан гуфт ва дараҷоти бархе [дигар] аз ононро боло бурд; ва ба Исо писари Марям нишонаҳои равшане [бар исботи нубувваташ] додем ва ўро тавассути Рӯҳулқудус [Чабраил] таъйид [ва тақвият] кардем; ва агар Аллоҳ таоло меҳост, қасоне, ки баъд аз онҳо буданд, пас аз он [ҳама] нишонаҳои равшане, ки барояшон омад, бо яқдигар ҷанг намекарданд; вале [бо ҳам] ихтилоф карданд ва бархе аз онон имон оварданд ва бархе куфр варзиданд; ва агар Аллоҳ таоло меҳост, [ҳаргиз] бо ҳам намечангиданд; вале Аллоҳ таоло он чиро меҳоҳад, анҷом медиҳад

254. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз он чи ба шумо рӯзӣ додаем, инфок кунед, пеш аз он ки рӯзе фаро расад, ки дар он на ҳариду фурӯше ҳаст ва на дӯстиву шафоате; ва коғирон [ба сабаби қуфрашон] ҳамон ситамгоронанд

أَلْأَرْضَ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى  
الْعَلَمِينَ ﴿٤٦﴾

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَتَلَوَّهَا عَلَيْكَ  
بِالْحُقْقِ وَإِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٧﴾

\*تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ  
بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَعَانَنَا عِيسَى أُبْنَ  
مَرْيَمَ الْمُتَيَّبَتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أُقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ  
وَلَكِنَّ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءامَنَ  
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا  
أُقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْعُلُ مَا

يُرِيدُ ﴿٤٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا  
يَبْغُونَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

255. Аллоҳ таоло [маъбуди ростин аст] ҳеч маъбude [ба ҳақ] чуз Ӧ нест; зиндаи поянда [ва қоим ба зот] аст; на хоби сабук [фанав, пинақ] Ӧро фаро мегирад ва на хоби сангин; он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Ӧст. Кист, ки дар назди Ӧ чуз ба фармонаш шафоат кунад?! Гузашта ва ояндаи эшон [бандагон]-ро медонад ва [онон] ба чизе аз илми Ӧ иҳота [ва огоҳӣ] намеёбанд, магар он чи худ бихоҳад. Курсии Ӧ осмонҳо ва заминро дар бар гирифтааст ва нигаҳ доштани онҳо бар Ӧ [сангину] душвор нест ва Ӧ баландмартаба [ва] бузург аст

256. Дар [пазириши] дин, ҳеч ичборе нест; ба ростй, ки роҳи рост [ва ҳидоят] аз роҳи инҳироф [ва гумроҳӣ] равшан шудааст; пас, ҳар кас ба тогут [он чи ба ҷойи Аллоҳ таоло паравтиш мешавад] куфр биварзад ва ба Аллоҳ таоло имон оварад, ҳатман, ба маҳкамтарин дастовез чанг задааст, ки ҳаргиз наҳоҳад гусаст; ва Аллоҳ таоло шунавову доност

257. Аллоҳ таоло ёвар [ва корсози]  
касоне аст, ки имон овардаанд;  
ононро аз торикихо ба сӯйи нур  
берун мебарад; ва касоне, ки кофир  
шуданд, [корсоз ва] ёварашон тоғут  
аст, [ки] ононро аз нур [-и имон ва  
илм] ба сӯйи торикихо [-и куфру  
нодонӣ] берун мебарад. Онон аҳли  
оташанд [ва] дар он ҷовидонанд

أَلَّا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا  
 تَأْخُذُهُ وَسِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ لَهُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي  
 يَكْتِبُ عَنْهُ وَإِلَّا يَأْذِنُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ  
 بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ  
 كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا  
 يَئُودُهُ حَقْطُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْعَيْنِ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّلْعُوتِ وَيُؤْمِنُ  
بِإِلَهٍ لَّا يُنَزَّلَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَىِ  
لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الله وَلِيُّ الَّذِينَ ءامَنُوا بِخِرْجُهُم مِّنَ  
الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
أَوْلَيَاوْهُمُ الظَّلَاغُرُثُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ  
النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُوْنَ

258. [Эй паёмбар], оё [достони] он шахсрө надонистай, ки аз [сари масти] он ки Аллоҳ таоло бар ў фармонравой баҳшида буд бо Иброҳим дар бораи Парвардигора什 мӯҷодала мекард? Ҳангоме ки Иброҳим гуфт: "Парвардигори ман касе аст, ки зинда мекунад ва мемиронад". [Намруд] Гуфт: "Ман [низ] зинда мекунам ва мемиронам". Иброҳим гуфт: "Аллоҳ таоло хуршедро аз машриқ [берун] меоварад, пас, ту онро аз мағриб биёвар". [Дар ин ҷо] Он ки қуфр варзида буд, мабхут шуд; ва Аллоҳ таоло ситамгоронро ҳидоят намекунад

259. Ё ҳамчун он, ки аз шаҳр [-и вайрону матruk] гузашт, ки сақфҳо ва деворҳояш фурӯ рехта буд. [Ӯ бо ҳуд] Гуфт: "Чи гуна Аллоҳ таоло [аҳли] ин [диёр] – ро пас аз маргашон зинда мекунад"? Пас Аллоҳ таоло ўро [ба муддати] сад сол миранид, [ва] сипас зинда кард [ва ба ў] гуфт: "Чанд муддат [дар ин ҳол] мондай"? Гуфт: "Як рӯз ё баҳшə аз як рӯз [дар ин ҳол] мондаам". Фармуд: "Чунин нест; сад сол [дар чунин ҳоле] мондай. Ба ҳӯрданиву нӯшиданиат бингар, ки бо гузашти замон дигаргун нашудааст ва ба дарозгӯши ҳуд бингар [ки чӣ гуна муталошӣ шудааст. Мо чунин кардем то ба суолат посух гӯем] ва туро барои мардум нишонае [дар мавриди қиёмат] қарор дихем. [Акнун] Ба устухонҳои он [ҳайвон] нигоҳ кун, ки чӣ гуна онҳоро ба ҳам

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَهِيمَ فِي  
رَبِّهِ أَنْ عَاهَدَ اللَّهُ الْمُنْكَرَ إِذْ قَالَ  
إِبْرَهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِبُّ وَرَبِّي مِنْ قَالَ  
أَكَانَا أُخْيِي وَأَمِيرِي قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ  
الَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ  
بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي أَقْوَمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةِ وَهِيَ حَاوِيَةُ  
عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنِّي يُحِبُّ هَذِهِ اللَّهُ  
بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَانَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِيْمَ  
بَعْثَةً وَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ  
مِائَةً عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَيَّ طَعَامَكَ  
وَشَرَابَكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرْ إِلَيَّ حِمَارِكَ  
وَلَا نَجْعَلَكَ عَائِيَةً لِلثَّانِيَّ وَأَنْظُرْ إِلَيَّ  
الْعِظَامَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا  
لَحْيَاتِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾

пайванд медиҳем ва сипас гӯште бар он мепӯшонем". Пас, ҳангоме ки [кудрати илоҳӣ бар зинда кардани мурдагон] барояш ошкор шуд, гуфт: "[Ба яқин] Медонам, ки Аллоҳ таоло бар ҳар коре тавоност"

260. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки Иброҳим гуфт: "Парвардигоро, ба ман нишон бидех, чи гуна мурдагонро зинда мекунӣ"? [Аллоҳ таоло] Фармуд: "Магар имон наёвардай"? Гуфт: "Бале, вале [мехоҳам] қалбам ором бигирад". Фармуд: "Пас, чаҳор парранда бигир [ва бикуш] ва пора – пора кун [ва дар ҳам биёmez], сипас бар ҳар кӯхе порае аз онҳоро бигзор, [ва] онгоҳ онҳоро [ба сӯйи худ] фаро хон; [ҳоҳӣ дид, ки зинда мешаванд ва] шитобон ба сӯйи ту меоянд; ва [эй Иброҳим], бидон, ки Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст"

261. Масали [аҷру савоби] қасоне, ки амволи худро дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ мекунанд, ҳаммонанди донаест, ки ҳафт ҳӯша мерӯёнад, ки дар ҳар ҳӯша сад дона аст; ва Аллоҳ таоло барои ҳар ки бихоҳад, [подошашро] чанд баробар мекунад ва Аллоҳ таоло қушоишгару доност

262. Қасоне, ки амволашонро дар роҳи Аллоҳ таоло мебахшанд ва дар пайи бахшиши худ миннату озор раво намедоранд, подошашон назди Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أُرْنِي كَيْفَ ثُنْجِي  
الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تَرَوْ مِنْ قَالَ بَلَىٰ  
وَلَكِنْ لَيَطْعَمِنَ قَلْبِيٰ قَالَ فَخُذْ  
أَرْبَعَةً مِنَ الظَّلَمِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ  
أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ  
آدِعُهُنَ يَا تَبَّانَكَ سَعْيًا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

مَئُولُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ كَمَئِلٌ حَبَّةٌ أَنْبَتَ سَبَعَ سَابِلَ  
فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَائِهٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ  
يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ثُمَّ لَا يُنْتَعِنُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى

тарсе хоҗанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд

263. Сухани писандида [дар бархӯрд бо ниёзмандон] ва гузашт [аз исрору тундии онон], беҳтар аз садақаे аст, ки озоре ба дунболаш бошад; ва Аллоҳ таоло бениёзу бурдбор аст

264. Эй касоне, ки имон овардаед, садақаҳои худро бо миннату озор ботил нақунед, ҳамчун касе, ки моли худро барои намоиш додан ба мардум инфоқ меқунад ва ба Аллоҳу рӯзи қиёмат имон надорад; пас, масали ў ҳамчун масали санг софест, ки рӯйи он [андаке] хок нишастааст; он гоҳ борони тунде барон мезанад [ва ҳамаи хоҳоро аз санг мешӯяд] ва онро соф [-у бидуни хок] раҳо меқунад. Онон [риёкорон] аз он чи, ки анҷом додаанд, чизе ба даст намеоваранд; ва Аллоҳ таоло гурӯҳи коғиронро ҳидоят намекунад

265. Ва масали касоне, ки амволи худро барои талаби хушнудии Аллоҳ таоло ва ба хотири боваре, ки дар дилҳояшон [ба подоши Аллоҳ таоло] доранд, инфоқ меқунанд, ҳамчун бӯстоне бар теппае аст, ки борони тунде бар он борад ва меваҳояшро дучандон ба бор оварад; ва агар борони тунде ҳам ба он нарасад, борони сабук [низ замини покашро пурсамар месозад]; ва Аллоҳ таоло аз он чи меқунед, огоҳ аст

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿١٦﴾

\* قَوْمٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً حَيْرٌ مَنْ  
صَدَقَةٌ يَتَبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ عَنِ  
حَلِيلٍ ﴿١٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا  
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ كَذَلِكَ  
يُنْفِقُ مَالُهُ وَرِثَاءَ الْثَّانِيَسْ وَلَا يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَتَّلُ وَكَمَّلَ  
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَوَلِيلٌ  
فَتَرَكَهُ وَصَلَّدَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ  
مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَثِيرِينَ ﴿١٨﴾

وَمَنْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَاعَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنَبَّيَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ  
كَمَّلَ جَنَّةَ بِرْبُوَةَ أَصَابَهَا وَلِيلٌ  
فَكَاتَثَ أَكْلُهَا ضَعَفَيْنِ إِنَّ لَمْ  
يُصْبِهَا وَلِيلٌ فَظُلُّ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

266. Оё ҳеч як аз шумо дўст дорад, ки бое аз дарахтони хурмо ва ангур дошта бошад, ки аз зери онҳо ҷўйборҳо [-и гуворо] равон аст ва ҳар гуна мева барояш ба бор меоварад ва [аммо] дар ҳоле ки ба синни пирӣ расида ва фарзандон [-и хурдсол] ва нотавон дорад, ногаҳон гирдбоди оташин дар он занаду [ҳамаи бое] бисӯзад? [Ҳоли қасоне, ки садақаҳои худро бо миннату озор ва риё ботил мекунанд низ чунин аст]. Аллоҳ таоло бад-ин гуна оёт [-и худ]-ро барои шумо равшан месозад; бошад, ки биандешед

267. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз ҷизҳои покизае, ки ба даст овардаед ва аз он чи аз замин барои шумо баровардаем, инфоқ қунед; ва ба суроф [-и моли] нопок наравед, ки аз он инфоқ намоед; дар ҳоле ки ҳудатон ҳозир ба пазируфтанаш нестед, магар бо ҷашмпӯши [ва бемайли] нисбат ба он; [пас, чи гуна ҷизеро, ки барои худ намеписандед, барои Аллоҳ таоло раво медоред]? Ва бидонед, ки Аллоҳ таоло бениёзу сутуда аст

268. Шайтон шуморо [ба ҳангоми инфоқ метарсонад ва] въдаи тиҳидастӣ медиҳад ва шуморо ба зиштиҳо [гуноҳ намудан] амр мекунад; vale Alloҳ таоло аз ҷониби худ ба шумо въдаи омурзиш ва афзуни [-и неъмат] медиҳад ва Аллоҳ таоло кушоишгару доност

أَيُوْدَ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَهَّةٌ  
مِنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
أَلَّا يَهُرُ لَهُ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ  
وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ دُرَيْةٌ ضَعَافَةٌ  
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَهُ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أُلَيْتِ  
عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ  
طَبِيعَتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَّ  
لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا  
أَخْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُمُّ بِغَايْنِيَهِ  
إِلَّا أَنْ تُعَمِّصُوا فِيهِ وَأَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَنِّيْ حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

الشَّيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ  
بِالْعَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مَنْهُ  
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسْعُ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

269. [Аллоҳ таоло] Ба ҳар ки бихоҳад, ҳикмат [ростй дар гуфтор ва кирдор] мэдихад ва бе тардид, ба ҳар ки ҳикмат дода шавад, хайри фаровоне ато шудааст; ва ба чуз хирадмандон [аз оёти илоҳӣ] панд намегираанд

270. Ҳар чизе, ки инфоқ кунед ё ҳар назре, ки [бо худ] аҳд кунед, ҳатман, Аллоҳ таоло онро медонад [Ҳар ки аз ичрои фармудаҳои илоҳӣ чилавгирӣ кунад, ситамгор аст] ва ситамгорон [дар охират] ҳеч ёваре надоранд

271. Агар садақаҳоро ошкор кунед, чи накуст! Ва агар онхоро пинҳон доред ва ба тиҳидастон бидиҳед, бароятон беҳтар аст ва [ин гуна садақаи холисона ва пинҳонӣ] аз гуноҳонатон мезудояд; ва [бидонед, ки дар ҳама сурат] Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст

272. [Эй паёмбар] Ҳидояти онон бар уҳдаи ту нест; балки Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад ҳидоят мекунад; ва [эй муъминон] он чи аз моли [худ] инфоқ мекунед, ба суди худатон аст ва [ба ёд дошта бошед, ки] чуз барои хушнудии Аллоҳ таоло инфоқ накунед; ва он чи аз мол инфоқ мекунед, [подошаш] ба таври комил ва тамом ба шумо дода мешавад ва [ҳаргиз] ситам наҳоҳед дид

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ  
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا  
يَدْعَكُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٦﴾

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٌ مِنْ  
نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ  
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٦٧﴾

إِن تُبْدِوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِن  
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَيْرٌ ﴿٦٨﴾

\*لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى لَكِنَّ اللَّهَ  
يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَلَا نُنْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أَيْغَانَةٌ  
وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوْفَ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

273. [Садақоти шумо] Барои афроди тангасте аст, ки худро вақф [-и чиход] дар роҳи Аллоҳ таоло кардаанд ва наметавонанд [барои таъмини ҳарҷҳои зиндагӣ] дар замин сафар қунанд. Аз шиддати [наҷобат ва] хештандорӣ афроди ноогоҳ ононро бениёз мепиндоранд. Эшонро аз нишонаҳояшон [ки дар либосу вазъияти зоҳириашон ошкор аст, ба таври ошкор] мешиносӣ [ва онон ҳарғиз] бо исрор чизе аз мардум намехоҳанд; ва он чи аз мол инфоқ меқунед, ҳатман, Аллоҳ таоло аз он огоҳ аст

274. Касоне, ки амволи худро дар шабу рӯз, пинҳону ошкор инфоқ меқунанд, подошашон назди Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на тарсе ҳоҳанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд

275. Касоне, ки рибо меҳӯранд, [рӯзи қиёмат аз қабр] барнамехезанд; магар монанди барҳостани касе, ки бар асари тамоси шайтон девона шудааст ва [наметавонад таодули худро ҳифз қунад]. Ин бад-он сабаб аст, ки онон [рибоҳорон] гуфтанд: "Доду ситад низ монанди рибост [ва ин ҳар ду молро афзун меқунад]"; дар ҳоле ки Аллоҳ таоло, доду ситадро ҳалол ва риборо ҳаром намудааст. Пас, ҳар ки аз [ҷониби] Парвардигораш панде ба ў бирасад ва [аз рибоҳорӣ] даст бардорад, он чи гузашта ва [судҳое, ки қабл аз нузули ҳукми рибо дарёфт кардааст]

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْمَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ أَتَّعْمَلُ  
تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْكُنُونَ أَنْشَاسَ  
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَبْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالثَّهَارِ  
سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَهُ  
رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿٧٤﴾

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَأً لَا يَقُولُونَ  
إِلَّا كَمَا يَقُولُونَ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
أَشَيْطَنُ مِنْ أَمْسَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَأِ وَأَحَلَ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَرَزَمَ الْرِّبَأَ فَمَنْ جَاءَهُدُورٌ  
مَوْعِظَهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا وَدَ  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ ﴿٧٥﴾

аз они ўст ва [дар мавриди оянда низ] кораш ба Аллоҳ таоло voguzor мешавад; ва [аммо] касоне, ки [ба рибохори] бозмегарданд, аҳли оташанд ва дар он ҷовидонанд

276. Аллоҳ таоло риборо нобуд [ва бебаракат] мегардонад ва садақотро [бо изофа кардан бар савобаш] афзоиш [ва баракат] медиҳад; ва Аллоҳ таоло ҳеч кофири лаҷуҷу гунаҳгореро дӯст намедорад

277. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд ва намоз барпо доштаанд ва закот пардохтаанд, подошашон назди Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на тарсе ҳоҳанд дошт ва на андӯҳгин мешаванд

278. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед] ва агар муъмин ҳастед, он чиро, ки аз [мутолиботи] рибо боқӣ мондааст, раҳо кунед

279. Агар [чунин] накардед, бидонед, ки Аллоҳ таоло ва расулаш бо шумо пайкор ҳоҳанд кард; ва агар тавба кардед, асли сармояҳоятон аз они шумост; на [бо гирифтани суди сармоянатон ба касе] ситам мекунед ва на [бо ҷашмпӯши аз он суди ҳаром] бар шумо ситам меравад

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبْوَا وَيُرِبِّ الصَّدَقَاتِ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَوةَ لِهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حُوقُّ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٧٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَتَقْنُوَ اللَّهَ وَدَرُوْ

مَا تَبْقَى مِنَ الرِّبْوَا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَا كُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلِمُونَ ﴿٧٩﴾

280. Ва агар [шахси қарздор] тангаст бувад, то [ҳангоми] кушоиш [ва тавонии бозпардохт ба ў] муҳлат дихед ва [агар тавонии пардохт надошт], бахшидани он [қарз] бароятон беҳтар аст, агар [савоби ин корро] бидонед

281. Ва аз [азоби] рӯзе битарсед, ки дар он ба сўйи Аллоҳ таоло бозгардонда мешавед; сипас ба ҳар кас [подоши] он чи анчом додааст, ба таври комил дода мешавад ва ба онон ситам наҳоҳад шуд

282. Эй қасоне, ки имон овардаед, агар ба ҳамдигар воме [пардохтед ё муомилаи насиye анчом] додед, ки саррасиди муайяне дошт, онро бинависед; ва бояд нависанда [қарордоди ин корро] бар асоси адолат байни шумо бинависад ва ҳеч нависандае набояд аз навиштанаш худдорӣ кунад, ҳамон гуна [ва ба шукрони он], ки Аллоҳ таоло ба ў омӯзиш додааст; ва касе, ки vom бар уҳдаи ўст [қарздор] бояд имло кунад ва ў [нависанда] бинависад; ва бояд аз Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ўст, бипарҳезад ва az [маблағ ва муддати] он [вом] чизе нақоҳад. Агар касе, ки vom бар уҳдаи ўст, сафех [кӯдак ё девона] ё нотавон аст ё худ наметавонад имло кунад, бояд сарпаристи ў бо [риояти] адолат имло кунад ва ду шоҳид аз мардонатонро [бар он қарордод] гувоҳ бигиред. Агар ду мард набошад, як марду ду зан аз миёни гувоҳоне, ки [ба адолати онон]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَأَنْظَرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِحِمْرَةِ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ مُمْلِكَتُكُمْ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٨﴾

يَأَئِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانُتُمْ  
بِدِينِهِ إِلَى أَحَجِلٍ مُسَمًّى فَأَكْثُبُوهُ  
وَلَيَكُنْبُتْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا  
يَأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ  
اللَّهُ فَلَيَكُنْبُتْ وَلَيُتَمَلِّلَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحُقْقُ وَلَيُبَيِّقَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسَ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يُبَيِّلَ هُوَ فَلَيُمَلِّلَ وَلَيُهُوَ بِالْعَدْلِ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَهُونَ مِنْ الشُّهَدَاءِ  
أَنْ تَضَلِّلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِي الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْمُعوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

ризиоят доред [гувоҳ бигиред], то агар яке аз он ду [ зан] фаромӯш кард, дигаре ба ў ёдоварӣ кунад; ва ҳангоме ки гувоҳон [барои адои шаҳодат] даъват шаванд, набояд [аз омадан] худдорӣ кунанд. Ва аз навиштани [қарз] то саррасидаш [озурда ва] дилгир нашавед, хоҳ [маблағаш] кам бошад хоҳ зиёд. Ин [кор] дар назди Аллоҳ таоло ба адолат наздиктар ва барои гувоҳӣ додан устувортар ва барои он, ки [дар миқдор ва муддати вом] дучори тардид нашавед, [ба адолат] наздиктар аст; магар ин ки доду ситади нақдӣ бошад, ки байни худ даст ба даст меқунед. Дар ин сурат гуноҳе бар шумо нест, ки онро нанависед; ва ҳангоме ки доду ситад [-и нақдӣ] кардед, гувоҳ бигиред ва [дар ин миён] набояд ба нависанде ва гувоҳ [ҳеч] ранҷу зиёне бирасад; ва агар [чунин] кунед; бе шак [баёнгари] нофармонии шумо хоҳад буд; ва [эй муъминон], аз Аллоҳ таоло парво кунед [ва муомилотро ба ҳамон шакле, ки амр меқунад, анҷом дихед]. Аллоҳ таоло [он чиро, ки барои дунё ва охирататон судманд аст] ба шумо омӯзиш медиҳад ва Аллоҳ таоло ба ҳар чиз доност

283. Агар дар сафар будед ва нависанде наёфтед [ки санади вомро бинависад, чизе] гарав бигиред ва агар яке аз шумо дигареро амин донист [ва чизе гарав ногирифт ва навиштаву гувоҳе низ надошт], он ки амин шумурда

أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهِدَةِ وَأَنَّى لَا  
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً حَاضِرَةً  
ثُبِّرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيَسْ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ إِلَّا تَكْثِبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا  
تَبَاعَتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمْ  
وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

\*وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا  
كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
بِعَضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤَدَّ أَذْنِي أَوْتُمْ  
أَمْنَتُهُ وَلَيُتَقَرَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُمُوا

шудааст, бояд амонат [ва қарзи] худро бозпас дихад ва бояд аз Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ўст, парво кунад; ва шаҳодатро китмон накунед ва [бидонед, ки] ҳар касе онро китмон кунад, бе шак, қалбаш гунаҳкор аст; ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, доност

284. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст. Агар он чиро дар дили худ доред, ошкор кунед ё пинҳонаш намоед, Аллоҳ таоло шуморо бар [асоси] он муҳосиба [бозпурсӣ] мекунад; пас, [бар асоси баҳшиш ва раҳмати хеш] ҳар киро бихоҳад, мебахшад ва [аз рӯйи адолат ва ҳикматаш низ] ҳар киро бихоҳад, азоб мекунад; ва Аллоҳ таоло бар [анҷоми] ҳар коре тавоност

285. Расул [-и Аллоҳ таоло] ба он чи аз [сӯйи] Парвардигораш бар ў нозил шуда, имон овардааст ва муъминон [низ] ҳамагӣ ба Аллоҳ таоло ва фариштагону китобҳо ва паёмбаронаш имон овардаанд; [ва суханашон ин аст, ки]: "Миёни ҳеч як аз паёмбаронаш [дар имон ба эшон] тафовуте намегузорем" ва гуфтанд: "Шунидем ва итоат кардем. Парвардигоро, омурзиши Туро [ҳоҳонем] ва бозгашти [тамоми умур] ба сӯйи Туст"

286. Аллоҳ таоло ҳеч касро ҷуз ба андозаи тавонаш таклиф [уҳдадор] намекунад. Он чи [аз хубӣ] ба даст овардааст ба суди ўст ва он чи [аз

الْشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءَاشٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ<sup>٢٨٦</sup>

لِلَّهِ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْمُوْ  
يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ  
وَيُعِذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ<sup>٢٨٧</sup>

عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ  
وَمَكَلِّكِيهِ وَكُثُبِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ  
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا  
وَأَطْعَنَا غُفرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ  
الْمَصِيرُ<sup>٢٨٨</sup>

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا  
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا

бадй] касб кардааст, ба зиёни ўст.  
 [Паёмбарон ва мұмминон гұфтанд:]  
 "Парвардигоро, агар фаромүш ё  
 хато кардем, моро бозхост макун.  
 Парвардигоро, бори гарон [ва  
 таклифи санғин] бар [дұши] мо  
 магзор; чунон ки онро [ба мұчозоти  
 гуноҳ ва сарқашай] бар [дұши] касоне,  
 ки пеш аз мо буданд [яхудиён]  
 ниходй. Парвардигоро, он чи, ки  
 тоби таҳаммулашро надорем, бар  
 [дұши] мо магзор ва моро биёmurз  
 ва ба мо раҳм кун. Ту ёр [-у корсози]  
 мой; пас, моро бар гурӯхи коғирон  
 пирӯз гардон"

لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا  
 وَلَا تُخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَهُ  
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُخْمِلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا  
 وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْجُحْنَا أَنَّكَ مَوْلَانَا  
 فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦١﴾

## آل عمران Оли Имрон

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. АЛМ [Алиф, Лом, Мим]

2. Аллоҳ таоло [маъбуди ростин] аст, ки ҳеч маъбуде [ба ҳақ] чуз үнест; зиндаи поянда [ва қоим ба зот] аст

3. Ин китоб [Куръон]-ро, ки таъйидкундандаи китобҳои [осмонии] пешин аст, ба дурустӣ бар ту нозил кард ва Тавроту Инчилро...

4. Пеш аз он [Тавроту Инчилро] барои ҳидояти мардум нозил кард; ва [ниز] Фурқонро [Куръон, ки ҷудокунданда ҳақ аз ботил аст] нозил намуд. Касоне, ки ба ёти Аллоҳ таоло коғир шуданд, азоби сахте [дар пеш] доранд; ва Аллоҳ таоло шикастнопазир [-у] интиқомгиранда аст

5. Бе тардид, ҳеч чиз - [на] дар замин ва на дар осмон – аз Аллоҳ таоло пӯшида намемонад

6. Ӿст, ки шуморо ҳар гуна ки бихоҳад дар раҳимҳо шакл медиҳад. Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] чуз Ӧ шикастнопазир ҳаким нест

الْم

۱۰۷

۱۰۷ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْغَيْوُمُ

۱۰۸ تَرَأَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا  
۱۰۹ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَالْإِنْجِيلَ

۱۱۰ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ  
۱۱۱ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ لَهُمْ  
۱۱۲ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو  
۱۱۳ أَنْتِقَامٍ

۱۱۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ  
۱۱۵ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ

۱۱۶ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ مِنْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ  
۱۱۷ يَسْأَلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

7. [Эй паёмбар] Ўст, ки китоб [-и Куръон]-ро бар ту нозил кард. Бахше аз он оёти муҳкам [сареху равшан] аст, ки онҳо асоси китобанду [бахши] дигар муташобеҳот аст [ки таъвилпазиранд]; аммо касоне, ки дар дилҳояшон инҳироф аст, барои фитначӯй [ва гумроҳ карданӣ мардум] ва ба хотири таъвили он [ба дилҳоҳи худ], аз муташобеҳи он пайравӣ мекунанд; ҳол он ки таъвилашро [касе] чуз Аллоҳ таоло намедонад; ва росихони дар илм [уламои дин] мегӯянд: "Мо ба ҳамаи он [оёт, чи муҳкаму чи муташобеҳ] имон овардем; ҳама аз тарафи Парвардигори мост"; ва чуз хирадмандон касе панд намегирад

8. Онон мегӯянд: "Парвардигоро, дилҳои моро – баъд аз он, ки ҳидоятамон кардӣ – [аз роҳи ҳақ] мунҳариф магардон ва аз сӯйи худ раҳмате ба мо арzonӣ дор, [ки] бе тардид, Ту бисёр бахшандай

9. Парвардигоро, бешак, Ту мардумро барои rӯze, ки дар [омадани] он тардид нест, ҷамъ ҳоҳӣ кард. Ҳатман, Аллоҳ таоло дар ваъдаи [худ] хилоф намекунад"

10. Дар ҳақиқат, касоне, ки куфр варзиданд, амволу фарзандонашон чизе аз [азоби] Аллоҳро аз онон дур наҳоҳад кард ва онон худ ҳезуми оташ [-и дӯзах] ҳастанд

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ  
إِاَيُّهُ مُحَمَّدٌ فُلَمَّا آتَيْتَهُ الْكِتَبَ وَأُخْرُ  
مُتَشَبِّهَتُ فَمَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَجُعٌ  
فَيَنْتَهُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ أَبْيَغَاءُ الْفِتْنَةِ  
وَأَبْيَغَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا  
الَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِمَّا  
بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا  
أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

رَبَّنَا لَا تُنْزِعْ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا  
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ الْقَاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبٌ  
فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيَعَادَ ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

11. [Шеваи ин кофирон] Ҳамчун шеваи хонадони Фиръавн ва [равиши] касонест, ки пеш аз онҳо буданд: Оёти моро такзиб карданд; пас, Аллоҳ таоло ононро ба [сазои] гуноҳонашон азоб кард; ва Аллоҳ таоло [нисбат ба кофирон] саҳткайфар аст

12. Ба касоне, ки куфр варзиданд, бигӯ: "Ба зудӣ [аз муъминон] шикаст ҳоҳед ҳӯрд ва [он гоҳ дар қиёмат] ба сӯйи ҷаҳаннам маҳшур мешавед; ва чи бад ҷойгоҳе аст"!

13. Ҳатман, дар [рӯёруйи] ду гурӯҳе, ки [дар Бадр] бо ҳам рӯбарӯ шуданд, нишона [ва ибрат]-е барои шумо буд; як гурӯҳ дар роҳи Аллоҳ таоло мечангид ва [гурӯҳи] дигар кофирон буданд. Онҳо ба ҷашми ҳуд [муъминонро] ду баробари он чи буданд, медиданд; ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, бо ёрии ҳуд таъиид мекунад. Ба ростӣ, дар ин [мочаро] барои аҳли биниш, ибрате аст

14. Ишқ ба хостаниҳо [-и моддӣ], аз [чумла] занону фарзандон ва амволи ҳангӯфт – аз тилло ва нуқра ва аспҳои нишондор ва домҳову киштзор [ҳо] – барои мардум ороста шудааст. Ин [ҳама, лаззатҳо ва] колои [зудгузари] зиндагии дунёст ва [ҳол он ки] саранҷоми нек назди Аллоҳ таоло аст

كَدَأْبٌ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَذَّبُوا إِيمَانِنَا فَأَخَذْهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ  
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

فُلِّ الْذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ  
وَنَخْشُرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿٧﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِتَنَيْنِ الْحَقَّةِ  
فِئَةٌ تُقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَى كَافِرَةٌ  
يَرَوُنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ  
بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْنَةً  
لَا فَوْلِي لِأَنْبَصِرِ ﴿٨﴾

رُزِّيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقْنَظَرَةِ مِنَ  
الْدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِلْبَلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَمِ وَالْحُرْثُ دَلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُو حُسْنُ الْمَعَابِ ﴿٩﴾

15. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: "Оё [мехоҳед] шуморо аз чизе огоҳ кунам, ки аз ин [дороиҳо ва лаззатҳои моддӣ] беҳтар бошад"? Касоне, ки тақво пеша кардаанд, назди Парвардигорашон боғхое доранд, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо равон аст; ҷовидона дар он ҳоҳанд буд ва ҳамсарони покиза [ва беайб доранд] ва [ҳамчунин] аз ҳушнудии Аллоҳ ҷаоло [барҳӯрдоранд]; ва Аллоҳ ҷаоло ба [аҳволи] бандагон биност

16. [Ин биҳиштиён] Касоне [ҳастанд], ки мегӯянд: "Парвардигоро, ба ростӣ, ки мо имон овардаем; пас, гуноҳонамонро биёмурз ва моро аз азоби оташ нигаҳ дор"

17. Онон [дар баробари мушкилот ва дар роҳи итоат ва тарки гуноҳ] шикебой меварзанд ва [дар гуфтору рафторашон] ростгӯ ҳастанд ва [дар баробари фармудаҳои илоҳӣ] фармонбардоранд ва [барои ҳушнудии Бори ҷаоло] инфоқ мекунанд ва дар саҳаргоҳон омурзиш металабанд

18. Аллоҳ ҷаоло, ки [дар ҷаҳони ҳастӣ] барподорандай адл аст, гувоҳӣ додааст, ки маъбуде [ба ҳак] ҷуз Ӯ нест ва фариштагону уламо [низ бар ягонагӣ ва адолати илоҳӣ гувоҳӣ медиҳанд]. Маъбуде [ба ҳак] ҷуз Ӯ нест, [ки] шикастнопазири ҳаким аст

\* قُلْ أَوْتَبِعُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ  
لِلَّذِينَ أَتَقَوُّ عَنْ دِرَبِهِمْ جَنَاحَتْ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلَيْنَ فِيهَا وَأَرْوَحُ  
مُظَهَّرٌ وَرَضْوَانٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ  
بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا إِمَّا فَأَغْفِرُ  
لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

الصَّابِرِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالْقَنِيْتِينَ  
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ  
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَاللَّتَّا كُلُّهُ وَأَنْوَلُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

19. Дар ҳақиқат, дини [писандида] назди Аллоҳ таоло ҳамон ислом аст; ва касоне, ки китоби [осмоний] ба онон дода шудааст, бо яқдигар ба ихтилоф напардохтанд, магар пас аз он, ки илм барояшон [ҳосил] омад [ва ҳуччат барояшон тамом шуд]. Он [ихтилоф ва тафриқа] ҳам ба хотири саркашӣ ва ҳасаде [буд], ки миёнашон вучуд дошт; ва ҳар ки ба оёти Аллоҳ таоло куфр биварзад, [бидонад, ки] Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст

20. [Эй паёмбар] Агар [дар бораи ислом ва тавҳид] бо ту мӯҷодала карданд, бигӯ: "Ман дар баробари Аллоҳ таоло [ва авомиру аҳкомаш] таслим шудаам ва пайравонам [ниز чунин ҳастанд]"; ва ба аҳли китоб [яҳудиён ва масеҳиён] ва мушрикон бигӯ: "Оё шумо ҳам таслим шудаед"? Агар таслим шаванд, ҳатман ҳидоят ёфтаанд ва агар рӯйгардон шуданд [ва сарпечӣ карданд, ғамгин машав, зеро] ту вазифаे ҷуз расондан [-и ваҳӣ] надорӣ; ва Аллоҳ таоло ба [аҳволи] бандагон биност

21. Ба ростӣ, касоне, ки ба оёти Аллоҳ таоло куфр меварзанд ва паёмбаронро ба ноҳақ [ва фақат аз рӯи ситаму душманий] мекушанд ва [низ] касонеро, ки ба адолат амр мекунанд, ба қатл мерасонанд, ононро ба азоби дарднок башорат дех!

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَعْلَمُ وَمَا  
أَخْتَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَهُمْ وَمَنْ  
يَكْفُرُ بِإِيمَانِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ  
وَمَنْ أَتَبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
وَالْأَمْرُ يَسِيرٌ مَّا سَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ  
أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّا عَلَيْكُمْ أَنْبَلَغُ  
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يُعَيِّرُ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ  
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَيْسِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

22. Онон касоне ҳастанд, ки аъмолашон дар дунё ва охират табоҳ шудааст ва [дар охират] ҳеч ёваре надоранд

23. [Эй паёмбар] Оё достони касонеро, ки баҳрае аз китоб [-и Таврот] ёфтаанд, надонистай, ки чун ба [бозгашт ба] сӯйи китоби Аллоҳ таоло фаро хонда мешаванд, то миёнашон ҳукм кунад, гурӯҳе аз [уламову бузургони] онон [ки ҳақиқатро хилофи майлу манфиати худ мебинанд] ба ҳоли сарпечй рӯ барметобанд?

24. Ин [рӯйгардонӣ аз ҳақ], бад-он сабаб аст, ки гуфтанд: "Оташ [-и дӯзах] чуз чанд рӯзе ба мо наҳоҳад расид"; ва ин [ифтироҳо] ва дурӯғҳое, ки мебофтанд, ононро дар динашон фирефта соҳт

25. Пас, [ҳоли пушаймониашон] чи гуна ҳоҳад буд? [Оре, дар бадтарин ҳол ҳоҳанд буд] Он гоҳ ки ононро барои рӯзе, ки [ҳеч] тардиде дар он нест, гирд оварем ва ба ҳар кас [подоши] он чи, ки фароҳам кардааст, ба тамом ва камол дода шавад ва ба эшон ситам наҳоҳад шуд

أُولَئِكَ الَّذِينَ حِظِّتُمْ أَعْنَلُهُمْ فِي  
الْأَنْوَارِ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٦٦﴾

أَمْ تَرِإِلَى الَّذِينَ أُرْتُوا نَصِيبًا مِنَ  
الْكِتَابِ يُدْعَونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ  
لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مُّنْهَمُ  
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦٧﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْكَارِ إِلَّا  
أَيَّامًا مَعَدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٨﴾

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَبٌّ فِيهِ  
وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنَّ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

26. [Эй паёмбар] Бигү: "Бор Илоҳо, эй Фармонравои ҳастӣ, ҳар киро бихоҳӣ, ҳукумат мебахшӣ ва аз ҳар ки бихоҳӣ, ҳукуматро бозпас мегири; ва ба ҳар ки бихоҳӣ, иззат [-у қудрат] медиҳӣ ва ҳар киро бихоҳӣ, хор медорӣ.

[Парвардигоро] Хубӣ ба дасти Туст ва бе гумон, Ту бар ҳар чизе тавоной

27. Шабро ба рӯз дармеоварӣ ва рӯзо ба шаб дармеоварӣ [ва аз тӯли яке мекоҳӣ ва бар дигаре меафзой] ва [мавҷуди] зиндаро аз [моддаи] бечон берун меоварӣ [рӯйиши гиёҳ аз дона] ва [моддаи] бечонро аз [мавҷуди] зинда хориҷ месозӣ [берун омадани тухм аз паррандагон] ва ба ҳар ки бихоҳӣ, бешумор рӯзӣ медиҳӣ"

28. Муъминон набояд коғиронро ба ҷои муъминон дӯсти худ бигиранд; ва ҳар ки чунин кунад, бо Аллоҳ таоло ҳеч пайванде надорад ва [Аллоҳ таоло аз ӯ безорӣ мечӯяд]; магар он ки [ночор шавед бо нармӣ дар гуфтору рафткор] хешро аз [озори] эшон дар амон доред [ва ба хотири ҳифзи ҷонатон эҳтиёт кунед]; ва Аллоҳ таоло шуморо аз [кайфари] хеш барҳазар медорад; ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Аллоҳ таоло аст

فُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْكُنْدُلِيِّ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ  
تَشَاءُ وَتَنْزِنُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ  
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَمْرَى  
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

ثُولِجُ الْأَيْلَى فِي الْأَنْهَارِ وَثُولِجُ الْأَنْهَارِ فِي  
الْأَيْلَى وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ  
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِزَّتِ  
حِسَابٍ ﴿٧﴾

لَا يَتَخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِيْنَ أَوْلَيَاءَ  
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَنَقْوِ  
مِنْهُمْ تُقْلِمَةٌ وَرِجْدَرْكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَإِلَيْهِ

اللَّهُ الْحَصِيرُ ﴿٨﴾

29. [Эй паёмбар] Бигү: "Агар ҳар он чи [аз дўстӣ ва муҳаббати кофирон, ки] дар дилҳоятон аст, пинҳон доред, ё ошкораш кунед, Аллоҳ таоло онро медонад, [ва низ] он чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст, медонад; ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност"

30. [Рӯзи қиёмат] Рӯзе [аст], ки ҳар кас он чиро аз кори нек [ва бад] анҷом додааст, ҳозир мебинад ва орзу мекунад миёни ў ва аъмоли баде, ки анҷом додааст, фосилаи бисёре бошад; ва Аллоҳ таоло шуморо аз [нофармой ва кайфари] худ барҳазар медорад; ва Аллоҳ таоло нисбат ба бандагон [-и худ] дилсӯз аст

31. [Эй паёмбар] Бигү: "Агар Аллоҳро дўст медоред, аз ман пайравӣ кунед, то Аллоҳ таоло шуморо дўст бидорад ва гуноҳонатонро биёmurзад; ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст"

32. [Эй паёмбар] Бигү: "Аллоҳ таоло ва паёмбар [-и ў]-ро итоат кунед"; пас, агар пушт карданд [ва сарпечӣ намуданд], ҳатман, Аллоҳ таоло кофиронро дўст надорад

33. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло Одаму Нуҳ ва хонадони Иброҳиму хонадони Имронро бар ҷаҳониён [бартарӣ дод ва] баргузид

فُلْ إِن تُخْحِلُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدِلُهُ  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

يَوْمَ تَحِدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  
مُخْسِرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوْدِلُهُ أَنَّ  
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْدَأْ بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمْ  
إِلَّا نَفْسَهُ وَإِلَّا اللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٧﴾

فُلْ إِن كُنْتُمْ تُحْبِبُونَ اللَّهَ فَأَتَيْعُونَ  
يُحِبِّبُكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

فُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن تَوَلُّوْ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ ﴿٩﴾

\*إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُنَّ عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَمَ  
إِبْرَاهِيمَ وَعَالَمَ عُمَرَنَ عَلَى الْعَلَمَيْنَ ﴿١٠﴾

34. Фарзандоне, ки бархе аз онон [дар тавҳиду ибодат] аз [пайи] бархи дигаранд; ва Аллоҳ таоло шунавову доност

35. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме ки ҳамсари Имрон гуфт:

"Парвардигоро, ман он чиро дар шикам дорам, барои Ту назр кардам, ки озод [аз ҳар чиз дар хидмати Байт-ул-муқаддас ва парастишгари Ту] бошад; пас, аз ман бипазир, ки Ту худ шунавову доной"

36. Пас, ҳангоме ки ўро бизод, гуфт: "Парвардигоро, ман ўро духтар зодаам – vale Аллоҳ таоло ба он чи ў ба дунё оварда буд, донотар буд – ва писар ҳаммонанди духтар нест ва ман ўро Марям ном ниҳодам ва ўву фарзандонашро аз [шарри] шайтони рондашуда дар паноҳи Ту қарор медиҳам"

37. Он гоҳ Парвардигораш ў [Марям]-ро ба накӯй пазирафт ва [ниҳоли вучудашро] ба шеваи шоистае парвариш дод ва сарпарастиашро ба Закариё супурд. Ҳар гоҳ Закариё вориди ибодатгоҳ [-и ў] мешуд, наздаш ғизое меёфт [пас, бо шигифтӣ] мегуфт: "Эй Марям, ин [ғизо] аз кучо бароят омадааст"? [Марям] Мегуфт: "Ин [ғизо] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба ҳар ки бихоҳад, бешумор рӯзӣ медиҳад"

ذُرِيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

۲۶ عَلِيمٌ

إِذْ قَالَتْ أُمْرَأٌ عِمْرَانَ رَبِّيْ إِلَيْيَ نَدَرْتُ

لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ مُحْرَرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّيْ إِنَّكَ

أَنْتَ أَسْمَىْ أَعْلَمٌ ۚ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّيْ إِلَيْيَ وَضَعَتْهَا

أَنَّتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيَسَ

الَّذِكْرُ كَالْأَنْتِيْ وَإِنِّي سَمِيَّتُهَا مَرِيمَ وَإِنِّي

أَعِيَّذُهَا بِكَ وَدُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَنِ

۲۷ الرَّجِيمٌ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنٌ وَأَنْبَتَهَا

نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا رَجَرِيًّا كُلَّمًا دَخَلَ

عَلَيْهَا رَجَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

رِزْقًا قَالَ يَمْرَيْمُ أَنِّي لَكِ هَذِهِ قَالَتْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

يَعْيِرُ حِسَابٌ ۚ

38. Он чо [буд, ки] Закариё  
Парвардигорашро хонд [ва] гуфт:  
"Парвардигоро, аз чониби хеш  
фарзанди поку писандида ба ман  
ато кун, [ки] бе тардид, Ту  
шунавандаи дуой"

39. Пас, дар ҳоле ки ў [Закариё]  
истода дар ибодатгоҳ намоз  
мехонд, фариштагон нидояш  
доданд, ки: "Аллоҳ таоло туро ба  
[вилодати] Яҳё башорат медиҳад,  
[ки] тасдиқкунандаи калимаи Аллоҳ  
таоло [Исо] аст ва [дар илму  
ибодат, бар қавми хеш] сарвар аст  
ва порсост [ба шаҳавот таваҷҷӯҳ  
надорад] ва паёмбаре аз  
шоистагон аст"

40. [Закариё] Гуфт: "Парвардигоро,  
чи гуна маро фарзанде хоҳад буд,  
ҳол он ки пирий ба суроғам омадаву  
ҳамсарам нозост"? [Аллоҳ таоло]  
Гуфт: "[амри оғариниш] Чунин аст,  
[ки] Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад  
анҷом медиҳад"

41. [Закариё] Гуфт: "Парвардигоро,  
бароям нишонае қарор бидех";  
[Аллоҳ таоло] Фармуд: "Нишонаат  
ин аст, ки се [шабона] рӯз [бидуни  
ин ки бемор боши] чуз бо ишора  
қодир ба сухан гуфтан бо мардум  
нестӣ [пас, сабур бош] ва  
Парвардигоратро бисёр ёд кун ва  
шомгоҳону субҳоҳон [ӯро] тасбех  
бигӯ"

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهِ قَالَ رَبِّ هَبْ  
لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ  
الْدُّعَاءُ ﴿٣﴾

فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي  
الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ  
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنْ اللَّهِ وَسَيَّدًا  
وَحَصُورًا وَبَيْنًا مِّنَ الْصَّالِحِينَ ﴿٤﴾

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَقَدْ  
بَأْغَنَنِي الْكَبِيرُ وَأَمْرَأَنِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ  
الَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ﴿٥﴾

قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِي عَائِيَةً قَالَ إِنَّكَ أَلَا  
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَأَدْكُرْ  
رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ  
وَالْإِبْكَرِ ﴿٦﴾

42. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки фариштагон гуфтанд: "Эй Марям, Аллоҳ таоло туро баргузида ва пок сохта ва туро [дар аспри худ] бар занони чаҳон бартарӣ додааст"

43. Эй Марям, [ҳамвора] ибодатгари Парвардигори хеш бошу [ва барои Ў] саҷда бигзор ва ҳамроҳи рукуъкунандагон рукуъ кун"

44. [Эй паёмбар] Ин [хабар] аз ҳабарҳои ғайбест, ки ба ту ваҳӣ мекунем ва ту ҳангоме ки [уламои мазҳаби яҳуд] қаламҳои худро [барои қуръакашӣ ба об] меафканданд, то [таъйин кунанд, ки] қадом як сарпарамии Марямро ба уҳда гирад, наздашон набудӣ; ва [низ] вақте ки [ба сари ин мавзӯй] бо яқдигар қашмакаш мекарданд, канорашон ҳузур надошти

45. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки фариштагон гуфтанд: "Эй Марям, Аллоҳ таоло туро ба қалимае аз ҷониби хеш башорат медиҳад, ки номаш Масех – Исо ибни Марям – аст; дар ҳоле ки [ӯ] дар дунё ва охират обрӯманд ва аз наздикони [даргоҳи илоҳӣ] аст"

46. Ў дар гаҳвора [ба эъҷоз] ва дар кӯҳансолӣ [ба ваҳӣ илоҳӣ] бо мардум сухан мегӯяд ва аз шоистагон аст"

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِئِيمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنَاكِ وَظَهَرَكِ وَأَصْطَفَنَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

يَمْرِئِيمُ أَقْتُنَى لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي  
مَعَ الْرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْعَقِيبِ تُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْعَنُونَ أَفَلَمْ يَأْتُوكُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِئِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمُسِيْحُ عِيسَى اُبْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ أَمْرَرَيْنَ ﴿٤٥﴾

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

47. [Марям] Гуфт: "Парвардигоро, чи гуна фарзанде хоҳам дошт, дар ҳоле [ҳеч] башаре ба ман даст назадааст"? [Фаришта] Гуфт: "Аллоҳ таоло бад-ин сон ҳар чиро бихоҳад, меофаринад, [ва] ҳар гоҳ, ки иродай чизе кунад, фақат ба он мегӯяд: "Бош", пас, он [бедиранг] мавҷуд мешавад"

48. Ва [низ башорат дод, ки Аллоҳ таоло] ба ў китобу ҳикмат ва Тавроту Инчил меомӯзад

49. Ва паёмбаре ба сўйи Бани Истроил аст, ки [ба онон мегӯяд]: "Ман аз сўйи Парвардигоратон барои шумо нишонае овардаам: Ман аз гил бароятон [чизе] ба шакли парранда месозам; он гоҳ дар он медамам ва ба фармони Аллоҳ таоло [он гили бечон табдил ба] паррандае мешавад; ва [ҳамчунин] ба фармони Аллоҳ таоло кўри модарзод ва мубталоён ба песиро беҳбудӣ мебахшам ва мурдагонро зинда мекунам ва аз он чи меҳӯред ва дар хонаҳоятон захира мекунед, ба шумо хабар медиҳам. Мусалламан, агар имон дошта бошед, дар инҳо нишонае барои шумост [ки нубувватамро бовар кунед]

قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ  
يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْوَزْرَةُ  
وَالْأَيْمَانُ ﴿٤٨﴾

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَيْ قَدْ  
جَعْلْتُكُمْ يَاتِيَةً مِنْ رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ  
لَكُمْ مِنَ الْطَّيْنِ كَهْيَةً أَلَّا تَفْنَعُ  
فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَأَبْرِئُ  
أَلْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَأَخْيَ الْمُؤْمَنَ يَأْذِنُ  
الَّهُ وَأَنْتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  
تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

50. Ва [мегүяд: "Омадаам то] тасдиқунандаи Таврот башам, ки пеш аз ман [нозил шуда] аст; ва [фиристода шудаам] то бархе аз чизҳоеро, ки бар шумо ҳаром шуда буд, ҳалол кунам; ва нишонае аз тарафи Парвардигоратон барои шумо овардаам; пас, аз Аллоҳ таоло парво (ва тақво) дошта бошед ва маро итоат кунед

51. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло, Парвардигори ману Парвардигори шумост; пас, Ӯро бипарастед, [ки] роҳи рост ин аст"

52. Сипас чун Исо ба қуфри онон пай бурд, гуфт: "Чи қасоне ёварони ман [дар роҳи даъват] ба сӯйи Аллоҳ таоло ҳастанд"? Ҳаворион гуфтанд: "Мо ёварони [дини] Аллоҳ таоло ҳастем; ба Аллоҳ таоло имон овардаем ва [ту низ, эй Исо] гувоҳ буш, ки мо таслим [-и Ӯ] ҳастем

53. Парвардигоро, ба он чи нозил кардай, имон овардем ва аз фиристода [-и Ту] пайравӣ намудем; пас, моро дар зумраи гувоҳон [ба ҳақ ва мӯъминон ба паёмбарат] бинавис"

54. [Пас аз муддате кофирони Бани Истроил барои күштани Исо] Макр варзиданд ва Аллоҳ таоло [низ дар посухашон] макр намуд ва Аллоҳ таоло бехтарин макрангезон аст

وَمُضِدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ  
وَلَا جِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِمَ  
عَلَيْكُمْ وَجِئْتُمْ بِإِيمَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَأَنْتُمْ أَلَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿٦٥﴾

إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا  
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٦﴾

\*فَلَمَّا آتَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ  
قَالَ مَنْ أَنْصَارِتِي إِلَى اللَّهِ قَالَ  
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِاللَّهِ  
وَإِمَّا شَهَدْ بِإِيمَانِ مُسْلِمِوْنَ ﴿٦٧﴾

رَبَّنَا إِمَّا بِمَا أَنْزَلْنَا وَإِمَّا بِعَنْ أَرْسَلْنَا  
فَأَكْشَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِيْنَ ﴿٦٨﴾

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ  
أَمْكَرِيْنَ ﴿٦٩﴾

55. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Аллоҳ таоло [ба Исо] фармуд: "Эй Исо, ман туро бармегирам ва ба сўйи хеш боло мебарам ва туро аз [олоишу туҳмати] касоне, ки куфр варзиданд, пок мегардонам ва то рӯзи растохез касонеро, ки аз ту пайравӣ карданд [ва ба Мұхаммад имон оварданд], бартар аз касоне қарор медиҳам, ки куфр варзиданд. Сипас бозгаштатон ба сўйи ман аст; он гоҳ дар [мавриди] он чи дар он ихтилоф мекардед, миённатон доварӣ мекунам

56. Аммо касоне, ки куфр варзиданд, дар дунё ва охират ба азоби саҳт мучозоташон мекунам ва ёвароне наҳоҳанд дошт

57. Ва аммо касоне, ки имон оварданд ва корҳои шоиста анҷом доданд, [Аллоҳ таоло] подошашонро ба таври комил ба эшон хоҳад дод; ва Аллоҳ таоло ситамгоронро дўст намедорад

58. [Эй паёмбар] Инҳо, ки [аз мочарои Исо] бар ту меҳонем, аз нишонаҳо [-и равшан аст далолаткунанда бар ростғӯи ту ва дурустии ин] андарзи ҳикматомез [Қуръон]

59. Дар ҳақиқат, масали Исо назди Аллоҳ таоло ҳамчун масали [оғариниши] Одам аст, [ки] ўро аз хок оғариду сипас ба ў фармуд: "Бош"; пас, [бедиранг] мавҷуд шуд

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِلَيَّ مُتَوَفِّيكَ  
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُظْهِرُكَ مِنَ الْأَيْنِ  
كَفَرُوا وَجَاءُكُلُّ الَّذِينَ أَتَبَعُوكَ فَوَقَّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذَبْهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ  
نَّصْرٍ ﴿٥٦﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَبِيُوْفِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ  
الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ إِادَمَ  
خَلَقَهُ وَمِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

60. [Он чи дар бораи Исо баён кардем] Ҳақиқате аз ҷониби Парвардигори туст; пас, ҳаргиз аз тардидкунандагон мабош

61. Пас, [эй паёмбар] ҳар ки [аз масеҳиёни Начрон] пас аз он донише, ки дар бораи ў [Исо] бароят [ҳосил] омадааст, бо ту баҳсу ҷадал кунад, [ба онҳо] бигӯ: "Биёед [ҳамагиро] фаро бихонем: писарони мову писарони шумо ва занони мову занони шумо ва худи мову шумо [низ ҳозир шавем]; сипас ба [даргоҳи илоҳӣ тазарруъ ва] дуо кунем ва лаънати Аллоҳро бар дурӯғгӯён қарор дижем"

62. Ин ҳамон достони ҳақиқӣ [-и Masex] аст ва ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Аллоҳ таоло нест ва бе гумон, Аллоҳ таоло аст, ки шикастнопазир [ва] ҳаким аст

63. Пас, агар [аз сухани ҳақ] рӯй гардонанд, [бидон, ки] Аллоҳ таоло аз [ҳоли] муфсидон огоҳ аст

الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ  
الْمُمْتَرِينَ ﴿٦١﴾

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَأَبْنَاءَكُمْ وَذَسَاءَنَا وَذَسَاءَكُمْ  
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ فَنَجْعَلُ  
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ﴿٦٢﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصْصُ الْحُقُّ وَمَا مِنْ  
إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

إِنْ تَوَلُّا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ  
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

64. [Эй паёмбар] Бигү: "Эй аҳли китоб, ба сўйи сухане биёед, ки миёни мо ва шумо одилона аст [ва инҳирофе аз ҳақ дар он нест]: ки ҷуз Аллоҳро напарастем ва чизеро [дар қудрату тадбир] бо ӯ шарик насозем ва бархе аз мо бархи дигарро ба ҷой Аллоҳ таоло [ба парастиш] нагиранд". Агар онон [аз ин даъват] рӯй гардонанд, пас, [эй муъминон, ба эшон] бигүед: "Гувоҳ бошед, ки мо таслим [-и авомири илоҳӣ] ҳастем"

65. Эй аҳли китоб, чаро дар бораи Иброҳим мӯҷодила меқунед; дар ҳоле ки Таврот ва Инҷил баъд аз ӯ нозил шудааст? Оё намеандешед?

66. Ҳон! Шумо [аҳли китоб] касоне ҳастед, ки дар бораи он чи нисбат ба он огоҳӣ ва илм доштед, баҳсу ситеz мекардед; пас, чаро [инак] дар мавриди чизе, ки бад-он илм надоред [ва дар китобҳоятон наёмадааст], баҳсу ситеz меқунед? Дар ҳоле ки Аллоҳ таоло [ҳақоиқи умурро] медонад ва шумо намедонед

67. Иброҳим на яхудӣ буд ва на масеҳӣ; балки ҳақарои мусулмон буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон набуд

فُلَيَّاَهُلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ  
سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا شُرِيكَ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضَنَا  
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلُّ  
فَقُولُوا أَشَهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿٦٦﴾

يَأَهْلَ الْكِتَبِ لَمْ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَمَا أَنْزَلَتِ الْقُرْآنَهُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ  
بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِجُونَ فِيمَا لَكُمْ  
بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ  
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا  
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٩﴾

68. Ба ростй, сазовортарин мардум ба Иброҳим ҳамон касоне ҳастанд, ки аз ў пайравий кардаанд; ва [аз чумла] ин паёмбар [-и шумо-Муҳаммад] ва касоне, ки [мусулмонанд ва ба ў] имон овардаанд; ва Аллоҳ таоло [ёру] корсози мұмминон аст

69. [Эй мұмминон] Гурӯхе аз аҳли китоб орзу мекарданд, кош шуморо гумроҳ мекарданд; дар ҳоле ки құз худашон [касе]—ро гумроҳ намекунанд ва [аммо] намефаҳманд

70. Эй аҳли китоб, чаро ба оёти Аллоҳ таоло коғир мешавед, дар ҳоле ки худ [ба дурустии он] гувоҳй медиҳед?

71. Эй аҳли китоб, чаро ҳақро ба ботил меомезед ва ҳақиқат [-и паёмбари Муҳаммад]-ро пінхон мекунед, дар ҳоле ки худ медонед?

72. Гурӯхе аз [уламои] аҳли китоб [ба ҳамдигар] гүфтанд: "Дар оғози рӯз ба он чи ба мұмминон нозил шудааст, имон биёваред ва дар поён [-и рӯз] коғир шавед; шояд онон [низ тардид кунанд ва аз ислом] баргарданд

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِيمَانٍ لِّلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ  
وَهَذَا الَّذِي وَلَدَّيْنَ عَامَّمُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ  
يُضْلُلُنَّكُمْ وَمَا يُضْلِلُنَّ إِلَّا أَنفُسَهُمْ  
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٩﴾

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ إِنَّا يَعْلَمُ  
اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ ﴿٣٠﴾

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَلْبِسُونَ الْحُقْقَ  
بِالْبَطْلِ وَتَكْثُمُونَ الْحُقْقَ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَامَّمُوا  
بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ عَامَّمُوا وَجْهَ  
الْهَمَارِ وَأَكْفَرُوا عَاجِزُو لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾

73. Ва [ин ки] имон наёваред магар ба касе, ки аз дини шумо пайравӣ мекунад". [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: "Дар ҳақиқат, ҳидоят ҳидояти Аллоҳ таоло аст. [Боз гуфтанд: "Ҳаргиз чизе ба мусулмонон наёмӯзед ва иҷозат надиҳед] ба каси он чи ба шумо додааст, дода шавад ё [далеле дар ихтиёрашон нагузоред, ки битвонанд] дар пешгоҳи Парвардигоратон бо шумо баҳс кунанд". [Эй паёмбар] Бигӯ: "Бе тардид, фазл [-у бартарӣ] ба дасти Аллоҳ таоло аст; онро ба ҳар ки бихоҳад, мебахшад; ва Аллоҳ таоло кушоишгари доност

74. Раҳмати хешро ба ҳар ки бихоҳад, ихтисос медиҳад; ва Аллоҳ таоло дорои бахшиши бузург [ва беандоза] аст"

75. Аз аҳли китоб касе ҳаст, ки агар моли фаровоне ба ў амонат диҳӣ, онро ба ту бозмегардонад; ва аз [миёни] онон касе ҳаст, ки агар ўро бар диноре амин бишуморӣ, онро ба ту бознамегардонад; магар он ки пайваста бар [дарёфти] он истодагӣ кунӣ. Ин бад-он хотир аст, ки онон мегӯянд: "Дар мавриди [хӯрдани амволи] қавми араб, гуноҳе бар мо нест"; ва [бад-ин гуна онон] дар ҳоле ки [ҳақиқатро] медонанд, бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبْعَدُ دِينَكُمْ فُلَ إِنَّ  
الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ  
مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُجُوكُمْ عِنْدَ رَيْتُمْ قُلْ  
إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو  
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٨﴾

\*وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ  
يُقْنَطِلُرُبُودَةِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ  
تَأْمُنُهُ بِدِيَنَارٍ لَا يُبُودَةِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا  
دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ شَرِيكٌ  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

76. Оре, [ин кор гуноҳ аст; аммо] ҳар ки ба паймони худ вафо кунад ва парҳезгорӣ намояд, [бидонад, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло парҳезгоронро дӯст медорад

77. Касоне, ки паймони Аллоҳ таоло [дар бораи иҷрои аҳқом] ва савғандҳои худ [дар бораи пайравӣ аз Муҳаммад]-ро ба баҳои ноҷизе мефурӯшанд, яқинан баҳрае дар оҳират наҳоҳанд дошт ва Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат бо онон сухан намегӯяд ва ба эшон наменигарад ва онҳоро [аз гуноҳ] пок намесозад ва азоби дардноке [дар пеш] доранд

78. Ва гурӯҳе аз онон [яҳудиён] ҳастанд, ки забони худро ба [ҳангоми тиловати] китоби [Таврот] чунон мегардонанд, ки гумон мекунед, [он чи меҳонанд, воқеан,] аз [матолиби он] китоб аст, дар ҳоле ки аз он китоб нест; ва [боз ба дурӯғ] мегӯянд: "Он [ҷумалот] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст"; дар сурате ки аз ҷониби Аллоҳ таоло нест ва бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд, дар ҳоле ки худ [ниز ҳақиқатро] медонанд

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَنْقَلَ فَإِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ

ثَمَّا قَلِيلًاً أُولَئِكَ لَا حَلَقَ لَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٧﴾

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ الْسِّتَّنَمْ

بِالْكِتَبِ لِتَحْسِسُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا

هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ

الَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَىَ

الَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾

79. Барои ҳеч башаре сазовор нест, ки Аллоҳ таоло ба ў китоб ва ҳукм [денишу фаҳм] ва пайёмбарӣ дихад, сипас ў ба мардум бигӯяд: "Ба ҷойи Аллоҳ таоло, бандагони ман бошед". Балки [сазовор аст, ки пайёмбарон ба мардум бигӯянд]: "Ба хотири он, ки китоб [-и Таврот]-ро омӯзиш медодед ва аз он ҷо, ки [ақоиду аҳқоми онро ба дигарон] дарс медодед, [фақеҳону денишмандони] илоҳӣ бошед"

80. Ва на ин ки ба шумо фармон дихад, ки фариштагон ва пайёмбаронро [ба ҷойи Аллоҳ таоло] соҳибихтиёр [ба парастиш] бигиред. Оё [ин шахс] шуморо пас аз он, ки мусулмон шудед, ба куфр фармон медиҳад?

81. Ва [эй пайёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки Аллоҳ таоло аз пайёмбарон паймон гирифт [ва фармуд]: "Ҳар гоҳ ба шумо китобу ҳикмате додам, он гоҳ фиристодае [Муҳаммад] ба сӯятон омад, ки он чиро бо шумост, тасдиқ кард, бояд ба ў имон оваред ва ёриаш кунед". [Он гоҳ] Фармуд: "Оё иқрор кардед ва паймони муҳками маро дар ин бора пазируфтед"? [Онон] Гуфтанд: "Иқрор кардем". [Аллоҳ таоло] Фармуд: "Пас, [бар худу умматҳоятон] гувоҳ бошед ва ман [ниز] бо шумо аз гувоҳонам"

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتَيْهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  
وَلَخُكْمَ وَالْحُسْنَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  
كُوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ  
كُوْنُوا رَبِّيْسِنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٨٦﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُو الْمَلَكِيَّةَ  
وَالْكَبِيْرَ أَرْبَابًا أَيُّ اْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ  
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٧﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَّا  
ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ  
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ  
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَكُنْصُرْتُهُ قَالَ إِنَّا قَرَرْنَا  
وَأَخْذَنَا عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوا  
أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ  
الشَّاهِدِينَ ﴿٨٨﴾

82. Пас, ҳар ки баъд аз ин [паймон, аз аҳди хеш] рӯй бигардонад, ононанд, ки фосиқанд

83. Оё [кофирон, оине] ба ҷуз дини Аллоҳро мечӯянд? Ҳол он ки ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва замин аст – ҳоҳ ноҳоҳ – сар ба фармони Ӧ ниҳодааст ва [ҳамагӣ] ба сӯйи Ӧ бозгаронда мешаванд

84. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Ба Аллоҳ таоло ва он чи бар мо нозил шудааст, имон овардем ва [ҳамчунин ба] он чи бар Иброҳим ва Исмоил ва Исҳоқу ЯҶуб ва [паёмбароне, ки аз] наводагон [-и ЯҶуб буданд] нозил гардидааст ва он чи ба Мӯсо ва Исо ва [дигар] паёмбарон аз ҷониби Парвардигорашон дода шудааст; миёни ҳеч як аз онон фарқе намегузорем ва таслими Ӧ ҳастем"

85. Ҳар ки дине гайр аз ислом баргузинад, ҳаргиз аз Ӧ пазируфта наҳоҳад шуд ва дар охират аз зиёнкорон аст

86. Чи гуна Аллоҳ таоло қавмеро ҳидоят мекунад, ки баъд аз имонашон ва [пас аз он ки] гувоҳӣ доданд ба ин ки паёмбар [-и ислом] барҳақ аст, барояшон далоили равшан омад, кофир шуданд? Ва, албатта, Аллоҳ таоло қавми ситамгорро ҳидоят намекунад

فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ

أَفَغَيَرِ دِينَ اللَّهِ يَبْتُلُونَ وَلَهُ أَسْأَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلْ إِعْمَانًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

وَمَنْ يَتَنَعَّمْ عَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُفْتَنَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ أَبْيَنَتٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

87. Ҷазояшон ин аст, ки лаъннати Аллоҳ таоло ва фариштагону мардум ҳамагӣ бар онҳост

88. Дар он [лаъннат ва азоби онон] ҷовидона боқӣ мемонанд ва на аз азобашон коста мешавад ва на муҳлат [-и узрҳоҳӣ] меёбанд

89. Магар қасоне, ки пас аз он тавба карданд ва [бо дурусткорӣ, рафторашонро] ислоҳ намуданд; пас, бе гумон, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

90. Ба ростӣ қасоне, ки пас аз имони худ коғир шуданд ва бар қуфр [-и хеш] афзуданд, ҳаргиз тавбаи онон пазируфта наҳоҳад шуд ва ононанд, ки гумроҳанд

91. Қасоне, ки қуфр варзиданд ва дар ҳоли қуфр аз дунё рафтанд, агарчи рӯйи замин пур аз тилло бошад ва онро ба унвони фидя [ва каффори аъмоли бади хеш] бипардозанд, ҳаргиз аз ҳеч як аз онҳо пазируфта наҳоҳад шуд ва музозоти дарднок [дар пеш] доранд ва ёвароне наҳоҳанд дошт

92. [Эй муъминон] Ҳаргиз ба [манзалату савоби] нақуқорӣ даст намеёбед, магар он ки аз он чи дӯст медоред, инфоқ кунед; ва бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи инфоқ мекунед, доност

أُولَئِكَ جَزَاؤهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمُنَذِّرَةُ وَالثَّالِثُ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

خَلِيلِهِنَّ فِيهَا لَا يُخْفَفُ عَنْهُمْ أَعْذَابُ  
وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ﴿٨٨﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَأْبِيُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ  
أَرْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا ثُلُّوا وَهُمْ كُفَّارٌ  
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ  
ذَهَبَا وَلَوْ أَفْتَنَدِي بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ إِنَّمَا<sup>٩١</sup>

لَنْ تَنْلُوَ الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

93. Ҳама ғизоҳо барои Бани Исроил ҳалол буд, магар он чи Исроил (Яъқуб) пеш аз нузули Таврот бар худ ҳаром карда буд. [Эй паёмбар, ба яхудиён] Бигӯ: "Агар рост мегӯед [ва суханамро бовар надоред], Тавротро биёваред ва онро бихонед"

94. Пас, ҳар ки пас аз он бар Аллоҳ таоло дурӯғ бандад, ононанд, ки ситамгоранд

95. [Эй паймбар] Бигӯ: "Аллоҳ таоло [дар мавриди Яъқуб ва ҳар чи нозил фармудааст] рост гуфт; пас, аз оини Иброҳим пайравӣ кунед, ки ҳақгаро буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон набуд"

96. Дар ҳақиқат, нахустин хонае, ки барои [ибодати] мардум қарор дода шуд, ҳамонест, ки дар Макка қарор дорад, ки пурбаракат ва [мояи] ҳидояти чаҳониён аст

97. Дар он [хона], нишонаҳои равшан, [аз ҷумла] мақоми Иброҳим аст ва [дигар ин ки] ҳар ки доҳили он [ҳарам] шавад, дар амон ҳоҳад буд; ва бар мардум [воҷиб] аст, ки барои [ибодати] Аллоҳ таоло қасди он хона кунанд [албатта, барои] қасе, ки тавоноии [молӣ ва ҷисмӣ] рафтан ба сӯйи онро дорад; ва ҳар ки [ба фаризаи ҳаҷ] қуфр варзад, бе тардид, Аллоҳ таоло аз ҷаҳониён бениёз аст

\* كُلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَّا لِيَنِي إِسْرَائِيلَ  
إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَنَزَّلَ التَّوْرَةُ فَلُّ فَأُثْواً  
بِالْتَّوْرَةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٣٧﴾

فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ فَأُرْتَدِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّغُوا مِلَةً إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٥﴾

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيَّنَهُ  
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

فِيهِ عَائِيَتٌ بَيَّنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ  
دَخَلَهُ، كَانَ ءامِنًا وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ  
كَفَرَ قَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

98. [Эй паёмбар] Бигү: "Эй аҳли китоб, чаро ба Аллоҳ таоло куфр меварзед? Ҳол он ки Аллоҳ таоло бар он чи меқунед, гувоҳ аст"

99. Бигү: "Эй аҳли китоб, чаро касеро, ки имон овардааст, аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоред ва онро мунҳариф [раҳгумзадаву гумроҳшуда] меҳоҳед? Дар ҳоле ки шумо [худ ба дурустии он] гувоҳед; ва Аллоҳ таоло аз он чи меқунед, ғофил нест"

100. Эй касоне, ки имон овардаед, агар аз гурӯҳе аз аҳли китоб итоат кунед, шуморо пас аз имонатон ба куфр бозмегардонанд

101. Ва чи гуна шумо кофир мешавед, дар ҳоле ки оёти Аллоҳ таоло бар шумо хонда мешавад ва паёмбараш миёни шумост? Ва ҳар ки ба [китоби] Аллоҳ таоло [ва суннати паёмбараш] тамассук чўяд, ҳатман, ба роҳи рост ҳидоят шудааст

102. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло – он гуна ки шоистай парво кардан [тарсидан] аз ўст – парво кунед [битарсед] ва ҷуз дар мусулмонӣ намиред

فُلَيَّاَهُلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ  
إِنَّا يَأْكُلُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

فُلَيَّاَهُلَ الْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ إِيمَانَ تَبْغُوْهَا عَوْجَانَ  
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَنِيلٍ عَنَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا إِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا  
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ يَرْدُوْكُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ كُفَّارِينَ ﴿٦٨﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُشَانَ عَلَيْكُمْ  
إِنَّا يَأْكُلُ اللَّهَ وَفِيهِمُ رَسُولُهُ وَمَنْ  
يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٩﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا أَنْفَقُوا اللَّهَ حَقًّا  
نُفَاقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

103. Ва ҳамагӣ ба ресмони Аллоҳ таоло [Қуръону Суннат] чанг занед ва пароканда нашавед; ва неъмати [бузурги] Аллоҳро бар худ ба ёд оред, ки чи гуна душмани яқдигар будед ва ў миёни дилҳоятон улфат эҷод кард ва ба [лутфу баракати] неъматаш бародар шудед; ва [пеш аз он ба хотири қуфратор] бар остонаи партгоҳи оташ будед, [ки] Аллоҳ таоло шуморо аз он начот дод. Аллоҳ таоло, инчунин, оёти худро бароятон ошкор месозад; бошад, ки ҳидоят ёбед

104. Ва [эй мұммінен] бояд гувоҳе аз шумо бошанд, ки [мардумро] ба кор [-хой] шоиста [ки ақлу дин меписандад] водоранд ва аз зиштій боздоранд; ва ононанд, ки растагоранд

105. Ва монанди қасоне набошед, ки пас аз он ки дaloили равшан барояшон омад, пароканда шуданд ва ихтилоф кардан. Онон азоби бузург [дар пеш] доранд

106. Рӯзе, ки чехраҳое сапед ва чехраҳое сиёҳ мегардад; аммо [ба] онон, ки чехраҳояшон сиёҳ шудааст [гуфта мешавад]: "Оё баъд аз имонатон коғир шудед? Пас, ба сабаби он чи қуфр меварзидед, азобро бичашед"

107. Ва аммо онон, ки чехраҳояшон сапед гаштааст, дар раҳмати Аллоҳ таоло [дар биҳиши барин] чой мегиранд ва дар он қовидонанд

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوْ  
وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَقَاءِ حُفْرَةٍ  
مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
الَّهُ لَكُمْ عَائِيَتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَهَدُونَ ﴿١٧﴾

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْلِمُونَ ﴿١٨﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَنَزَّفُوا وَأَخْتَافُوا  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْأَيْتَنِيَّتُ وَأُولَئِكَ  
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَآمَّا  
الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُهُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ فَدُؤْقُوا عَذَابًا بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفِرُونَ ﴿٢٠﴾

وَآمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ  
الَّهُ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿٢١﴾

108. [Эй паёмбар] Инҳо оёти Аллоҳ таоло аст, ки онро ба ҳақ бар ту меҳонем; ва Аллоҳ таоло [ҳеч гоҳ] ситаме барои ҷаҳониён намехоҳад

109. Ва ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст ва [ҳама] корҳо ба сӯйи Аллоҳ таоло бозгардонда мешавад

110. [Эй уммати Муҳаммад] Шумо беҳтарин уммате ҳастед, ки барои мардум падидор шудаед: Ба кори нек фармон медиҳед ва аз кори нописанд бозмедоред ва ба Аллоҳ таоло имон доред; ва агар аҳли китоб [низ] имон меоварданд, ҳатман, барояшон беҳтар буд; бархе аз онон муъминанд ва [аммо] бештарашон [фосиқу] нофармонанд

111. [Фосиқони аҳли китоб] Ҷуз озори андак [ҳамчун таъна ва тамасхур] ҳаргиз зиёне ба шумо наҳоҳанд расонд ва агар бо шумо бичанганд, [шикаст меҳӯранд ва] ба шумо пушт мекунанд; он гоҳ [низ аз сӯйи ҳеч кас] ёрӣ намешаванд

١٨٦  
تِلْكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَسْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ  
وَمَا أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

١٨٧  
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

١٨٨  
كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  
ثُمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَنَهَمُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ مَا مَنَّ أَهْلُ  
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

١٨٩  
أَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَدَىٰ وَإِن يُقْتَلُوكُمْ  
يُولُوْكُمُ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ

112. [Яхудиён] Ҳар кучо ёфт шаванд, [доги нангу] хорй бар онон зада шудааст; магар он ки дар паноҳи амони Аллоҳ таоло ва мардум бошанд; ва онон ба ҳашме аз Аллоҳ таоло гирифтор шудаанд ва [доги] дармандагӣ бар онон зада шудааст. Ин бад-он сабаб буд, ки ба оёти Аллоҳ таоло куфр меварзиданд ва паёмбаронро ба ноҳақ мекуштанд; [ва низ] ин [сазо] ба хотири он буд, ки нофармонӣ карданд ва аз ҳудуд [-и илоҳӣ] таҷовуз менамуданд

113. [Вале ҳамаи онон] Якson нестанд. Гурӯҳе аз аҳли китоб ҳастанд, ки дурусткоранд, [ва] дар дили шаб, дар ҳоле ки ба намоз истодаанд, оёти Аллоҳро мехонанд

114. [Барҳе аз] Онон ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон доранд ва [мардумро] ба некӣ амр мекунанд ва аз бадӣ бозмедоранд ва дар [анҷоми] корҳои нек мешитобанд ва ононанд, ки аз шоистагонанд

115. Ва ҳар кори неке, ки анҷом диханд, ҳаргиз дар бораи он носипосӣ наҳоҳанд дид; ва Аллоҳ таоло ба [ҳоли] парҳезгорон доност

١٣٦  
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْدِلَلَةُ أَئِنَّ مَا تُقْفِرُ إِلَّا  
بِخَبِيلٍ مِنَ اللَّهِ وَخَبِيلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
بِعَصْبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفِرُونَ  
إِيمَانُ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَئِمَّةَ بِغَيْرِ  
حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا رَكَانُوا يَعْتَدُونَ

\* ١٣٧  
لَيَسُوا سَوَاءٌ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابُ أَمْ  
قَائِمٌ يَتَلَوَنَّ إِيمَانَ اللَّهِ إِنَّمَا أَلَّا يَلِلَّ  
وَهُمْ يَسْجُدُونَ

١٣٨  
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَلْيَمُ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ  
الصَّالِحِينَ

١٣٩  
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفِرُوْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

116. Бе гумон касоне, ки куфр варзидаңд, ҳаргиз амволу фарзандонашон чизе аз [азоби] Аллохро аз эшон дафъ нахоҳад кард ва онон аҳли оташанд [ва] ҷовидона дар он мемонанд

117. Масали он чи [кофирон] дар ин зиндагии дунё инфоқ мекунанд, ҳаммонанди боде аст, ки сармои сахте бо худ дорад ва ба қиштзори қавме, ки бар худ ситам кардаанд, мерасад ва нобудашон месозад. Аллоҳ таоло ба онон ситам накардааст, балки эшон худ бар хештан ситам кардаанд

118. Эй касоне, ки имон овардаед, аз ғайри худатон [дўсту] ҳамроздагир. Онон аз ҳеч нобакорӣ [ва шарре] дар ҳаққи шумо кӯтоҳӣ намекунанд [ва] дўстдоранд, ки шумо дар ранҷу заҳмат бошед. Дар ҳақиқат, [нишонаҳои] душманӣ аз гуфторашон ошкор аст ва он чи дар дилҳояшон пинҳон медоранд бузургтар аст. Агар бияндешед, ҳатман, [ҳоҳед донист, ки] мо нишонаҳо [-и пандомӯз ва роҳи саодати дунё ва охират]-ро бароятон ба равшаний баён кардаем

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَئِكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الظَّلَمَاتِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ ﴿١١٦﴾

مَثُلُّ مَا يُنَفِّعُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
كَمَثُلِّ رِيحٍ فِيهَا صُرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ  
قَوْمٌ ظَلَلُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَا  
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ  
يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَاطَةً  
مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُوًا  
مَا عَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْأَغْضَاءُ مِنْ  
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ  
بَيَّنَاهُ لَكُمْ أَلْيَتِ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

119. Ҳон! Шумо [эй мұмминон] касоне ҳастед, ки оноң дүст дөрөд, дар ҳоле ки онқо шумород дүст надоранд ва шумо ба ҳама китоб [-ҳои осмоной] имон дөрөд [вале онон ба Құръон имон надоранд]; ва чун бо шумо мұлоқот мекунанд, мегүянд: "Имон овардаем" ва чун танқо мешаванд, аз шиддати хашм бар шумо сарангуштон [-и худ]-ро ба дандон мегазанд. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: "Ба хаши худ бимиред". Бе гүмөн, Аллоҳ таоло ба [рози] даруни синаҳо доност

120. [Эй мұмминон] Агар ба шумо некій [ва хүшій] расад, оноң дүндүхин месозад ва агар ба шумо бадій [ва газанде] расад, бад-он шодмон мешаванд; ва агар [бар тақдирі илохій] сабру пархөзгорй намоед, макру найрангашон ҳеч зиёне ба шумо намерасонад, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи мекунанд, ихота дорад

121. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] замоне, ки [дар ҹанги Ӧхуд] бомдодон аз хона ва кошонаат берун омадій, [ва] мұмминонро барои ҹангидан дар мавозеи худ мегуморидій; ва Аллоҳ таоло шунавову доност

هَتَّأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ  
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُواٰكُمْ  
قَالُواٰ إِيمَنَا وَإِذَا حَلُواٰ عَصُواٰ عَلَيْكُمْ  
أَلَّا تَأْمِلَ مِنَ الْعَيْطِ قُلْ مُؤْمِنًا  
بِعَيْظَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدِيَارِ  
الْصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

إِنَّ تَحْسِسُكُمْ حَسَنَةٌ سُوءُهُمْ وَإِنْ  
تُصْبِكُمْ سَيِّئَةٌ يَغْرُبُواٰ يَهَا وَإِنْ  
تَصْبِرُواٰ وَتَتَقَوَّلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ حَقِيقٌ ﴿١٢٠﴾

وَإِذْ عَدَرْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ  
مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

122. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки ду гурӯҳ аз шумо [Бани Салама ва Бани Ҳориса] хостанд сустай варзанд [ва ҳамроҳи мунофиқон ба Мадина бозгарданд]; vale Аллоҳ таоло ёвар [-у нигаҳдор]-и онон буд; ва мұммион бояд танҳо бар Аллоҳ таоло таваккал кунанд

123. Ва [эй мұммион] бе гумон, Аллоҳ таоло шуморо дар [Чанги] Бадр дар ҳоле ёрй кард, ки [ба сабаби камбуди афрод ва аслиха] нотавон будед; пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед; бошад, ки сипос гузоред

124. [Эй паёмбар, ба ёд овар] он гоҳ ки ба мұммион мегұфтый: "Оё бароятон коғын нест, ки Парвардигоратон шуморо бо се ҳазор фаришта, ки [аз осмон] фуруд меоянд, ёрй кунад"

125. Оре, агар шикебоиву порсой кунед ва душманон дар ин [ҳаякон ва] шитоби хеш бар шумо битозанд, Парвардигоратон шуморо бо панч ҳазор фариштаи нишондор ёрй хоҳад кард

126. Ва Аллоҳ таоло он [ёрй]-ро құз башорате барои [пирӯзии] шумо қарор надод, то [бад-ин васила] дилҳоятон бад-он оромиш гирад; ва [-гарна] пирӯзй құз аз ҷониби Аллоҳи шикастнапазири ҳаким нест

إِذْ هَمَتْ طَآيِقَاتٍ مِنْكُمْ أَنْ تَقْسِلَأَوْلَاهُ وَإِلَيْهِمَا تُرْعَى إِنَّ اللَّهَ فَلَيَسْتَوْكِلُ  
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدْلَةٌ  
فَأَتَتَّهُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَكُفِيَكُمْ أَنْ  
يُعْدَدُكُمْ رَبُّكُمْ بِشَلَّةٍ وَالْأَلْفِ مِنَ  
الْمَلَيِّكَةِ مُنْزَلِيَنَ ﴿١٢٥﴾

بَلَىٰ إِنْ تَصِرُّوْ وَتَنْقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ  
فَوْهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ  
وَالْأَلْفِ مِنَ الْتَّلِيِّكَةِ مُسَوِّجِيَنَ ﴿١٢٦﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ  
وَإِنَّظَمَيْنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا الْتَّحْصُرُ إِلَّا  
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٧﴾

127. [Ин пирӯзӣ барои он буд] То [Аллоҳ таоло] гурӯҳе аз қасонеро, ки қуфр варзиданд, ҳалок созад, ё хору мағлубашон намояд, то маъюс [ва ҳор ба Макка] бозгарданд

128. [Эй паёмбар] Ҳеч чизе аз кор [- и бандагон] дар дasti ту нест; ё [Аллоҳ таоло] тавбай онон [мушрикон]-ро мепазирарад [ва аз гуноҳашон дармегузарад] ё азобашон мекунад; зоро онон ситамгоранд

129. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст. Ў ҳар киро, ки бихоҳад [ба раҳмат] меомурзад ва ҳар киро бихоҳад [ба адолат] азоб мекунад; ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

130. Эй қасоне, ки имон овардаед, риboro [бо суди] чанд баробар нахӯред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед; бошад, ки растагор шавед

131. Ва аз оташе, ки барои кофирон омода шудааст, бипарҳезед

132. Ва аз Аллоҳу паёмбар итоат кунед; бошад, ки мавриди раҳмат [- и Аллоҳ таоло] қарор гиред

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ  
يَكُنْ يَتَهُمْ فَيَنْقِلِبُوا خَابِينَ ﴿١٧٧﴾

لَيَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ  
عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧٨﴾

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٩﴾

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا  
أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٨٠﴾

وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُبَدِّثَ لِلْكُفَّارِينَ ﴿١٨١﴾

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْكُمُونَ ﴿١٨٢﴾

133. Ва ба сўйи омурзиши Парвардигоратон ва биҳиште бишитобед, ки густура [паҳно]-и он [ба андозаи] осмонҳо ва замин аст [ва] барои парҳезгорон муҳайё шудааст

134. Он қасоне, ки дар [ҳангоми] тавонгарӣ ва тангдастӣ инфоқ мекунанд ва ҳашми худро фурӯ мебаранд ва аз мардум дармегузаранд; ва Аллоҳ таоло накукоронро дӯст медорад

135. Ва [ҳамон] қасоне, ки чун муртакиб [-и гуноҳи бузург ва] кори зиште шуданд ё [бо анҷоми дигар гуноҳон] бар худ ситам карданд, Аллоҳро ба ёд меоваранд ва барои гуноҳонашон омурзиш меҳоҳанд – ва ҷуз Аллоҳ таоло чи қасе гуноҳонро меомурзад? – Ва бар он чи кардаанд пофишорӣ намекунанд, дар ҳоле ки медонанд [гунаҳкоранд ва Аллоҳ таоло баҳшоянда ва тавбапазир аст]

136. Подоши эшон омурзише аз [ҷониби] Парвардигорашон аст ва боғхое, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст; ҷовидона дар он мемонанд; ва подоши [накукорон ва] аҳли амал чӣ накуст!

\*وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيْكُمْ  
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  
أُعِدَّت لِلْمُتَقِينَ (٢٧)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ  
وَالْكَظِيفَنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٢٨)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَدِحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا  
لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ لَذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَمْ يُصْرُرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ (٢٩)

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّيْهُمْ  
وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِيلِينَ فِيهَا وَنَعَمْ أَجْرُ الْعَمَلِينَ (٣٠)

137. [Эй осебидагони Уҳуд] Бе тардид пеш аз шумо [низ мұмминоне будаанд, ки ранч қашиданд ва] суннатхое гузаштааст; пас, дар замин бигардед ва бингаред, ки саранчоми такзибкунандагон [-и оёти илоҳӣ] чи гуна будааст

138. Ин [Қуръон] баёни ошкор барои мардум ва ҳидояту андарзе барои парҳезгорон аст

139. Ва [эй мұмминон, аз чиҳод дар роҳи Аллоҳ таоло] суст нашавед ва андӯҳгин нагардед; ва [бидонед, ки] агар имон дошта бошед, шумо бартаред

140. Агар [дар Уҳуд] ба шумо газанде расид, ба душманони шумо низ [дар ҷанги Бадр ба ҳамон шакл] осеб расид [пас, муқовимат кунед]. Мо ин рӯзҳо [-и шикасту пирӯзӣ]-ро миёни мардум мегардонем, то Аллоҳ таоло, мұмминон [-и воқей]-ро маълум дорад ва аз шумо мұмминон [онеро, ки событқадам аст] бар дигарон гувоҳ гирад; ва Аллоҳ таоло ситамгоронро дӯст намедорад

141. Ва [моҷарои Уҳуд василаи имтиҳон буд] то Аллоҳ таоло қасонеро, ки имон овардаанд [аз гуноҳонашон пок кунад] ва холис гардонад ва коғиронро нобуд созад

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنٌ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْنَهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٩﴾

وَلَا تَهْوُا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلُكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِينَ ﴿٣١﴾

وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقُ الْكُفَّارِينَ ﴿٣٢﴾

142. [Эй асҳоби Мұхаммад], оё пиндоштаед, ки [танқо бо иддаи имон] ба биҳишт меравед, ҳол он ки Аллоҳ таоло ҳанўз чиҳодгарону шикебоёни шуморо маълум надоштааст?

143. Ва [эй мұмминон] ба ростай, ки пеш аз рӯёрӯ шудан бо марг [дар ғазваи Ухуд] орзуи шаҳодат доштед. Саранчом он [маъракаи ҹанғ]-ро дидед ва [акнун пешорӯйи шумост ва] ба он менигаред

144. Ва Мұхаммад ҹуз фиристодае нест, ки пеш аз ў [низ] фиристодагоне [буданд ва] гузаштанд. Оё агар ў бимирад ё күшта шавад, ба ақиб бозмегардед [ва дини худро раҳо мекунед]? Ва ҳар ки [аз ақидаи ростини худ] бозгардад, [бидонад, ки] ҳаргиз ба Аллоҳ таоло зиёне намерасонад ва [ба зудай] Аллоҳ таоло сипосгузоронро подош хоҳад дод

145. Ва ҳеч касе ҹуз ба фармони Аллоҳ таоло намемираид, [чаро ки марг] сарнавиште аст замондор [ва муайян]; ва ҳар ки подоши ин дунёро бихоҳад, насибаш мекунем ва ҳар ки подоши охиратро бихоҳад [низ] насибаш хоҳем кард ва [ба зудай] сипосгузоронро подош хоҳем дод

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمَ  
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ  
الرُّسُلُ أَفَيْنَ مَاتَ أَوْ قُبِلَ أَنْقَبَتُمْ عَلَىَّ  
أَعْقَبْتُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَىَّ عَقْبَيْهِ  
فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ  
الشَّكِيرِينَ ﴿١٤٤﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
كَيْتَبَآ مُؤْجَلًا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْأُنْذِيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِيرِينَ ﴿١٤٥﴾

146. Ва чи бисёр паёмбароне, ки тұдаҳои анбұхе ҳамроҳашон набард карданд; онон ҳеч гоҳ дар баробари [сахтиҳо ва] он чи, ки дар роҳи Аллоҳ таоло ба эшон расид, сүстій наварзиданд ва [дар муқобили душман] дармонаңда нашуданд; ва Аллоҳ таоло шикебоёнро дұст медорад

147. Ва суханашон танҳо ин буд, ки: "Парвардигоро, гуноҳонамонро биёмураз ва аз зиёдаравии мо дар корамон [даргузар] ва гомҳоямонро устувор бидор ва моро бар гурӯҳи коғирон пирўз гардон"

148. Пас Аллоҳ таоло, подоши ин дунё ва подоши неки охиратро ба онон ато кард; ва Аллоҳ таоло нақуқоронро дұст медорад

149. Эй қасоне, ки имон овардаед, агар аз қасоне, ки куфр варзидаанд, итоат кунед, шуморо [ба куфр] бозмегардонанд, онгоҳ [дар дунё ва охират] зиёндида мегардед

150. [Бар коғирон тақя нақунед], балки Аллоҳ таоло [ёру] корсози шумост ва Ү беҳтарин ёригарон аст

وَكَأَيْنِ مِنْ تَبَّيِّ فَشَلَ مَعَهُ وَرَبِّيُونَ كَثِيرٌ  
فَمَا وَهْنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَعْفِرُ  
لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَنَيِّثُ  
أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرَنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَثِيرِينَ ﴿١٤٧﴾

فَكَائِنُهُمُ اللَّهُ تَوَابُ الْدُّنْيَا وَحُسْنُ تَوَابٍ  
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ  
كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ  
فَتَنَقْلِبُو خَسِيرِينَ ﴿١٤٩﴾

بَلِ اللَّهُ مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ خَيْرُ  
النَّاصِيرِينَ ﴿١٥٠﴾

151. Ба зудй дар дилҳои касоне, ки куфр варзиданд, биму ҳарос хоҳем афканд; бад-ин хотир, ки чизеро шарики Аллоҳ таоло қарор додаанд, ки ҳеч далеле бар [ҳаққонияти] он нозил накардааст; ва ҷойгоҳашон оташ аст ва ҷойгоҳи ситамгорон чӣ бад аст!

152. Ва он гоҳ ки [дар оғози ҷанги Ӯхуд] ба фармони Ӯ онон [кофирион]-ро мекуштед, ба ростӣ, Аллоҳ таоло ваъдаи худро ба шумо таҳаққӯқ бахшид, то [тарсиded ва дар ҳифзи мавқеяти худ] суст шудед ва дар кор [-и ҷангу ҷамъоварии ғанимат] бо яқдигар ба низоъ пардохтед; ва пас аз он ки [Аллоҳ таоло] он чиро дӯст медоштед [пирӯзӣ], ба шумо нишон дод, [аз дастури паёмбар] сарпечӣ кардед; бархе аз шумо ҳоҳони дунё буданд ва бархе ҳоҳони охират. Сипас [Аллоҳ таоло] барои он ки шуморо биёzmояд, аз [таъқиби] онон мунсарифатон кард [ва пирӯзияton ба шикаст анҷомид] ва [чун аз гуноҳ ва кӯтоҳии худ дар ноғармонӣ аз расул пушаймон шудед] аз шумо даргузашт; ва Аллоҳ таоло нисбат ба мӯъминон бахшиш [-и бисёр] дорад

سَنْلُقِيٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْعَبَ  
بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ  
سُلْطَنَنَا وَمَأْوَاهُنَّمُ الظَّارُ وَيَئِسَ مَثُوِيٰ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٥٢﴾

وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ  
حَسُونَهُمْ يَإِذْنِنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلُتُمْ  
وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَحَصَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
مَا أَرْبَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ  
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْشِلَيْكُمْ وَلَقَدْ عَذَّ  
عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٣﴾

153. Ва [эй мульминон, ба ёд оваред] ҳангоме ки [дар ҳоли гурез аз күх] боло мерафтед ва [чунон тарсида будед, ки] ба ҳеч кас таваҷҷуҳ намекардед ва паёмбар [ки дар майдони ҹанг муқовимат мекард] аз пушти саратон шуморо садо мезад [ки: "Эй бандагони Аллоҳ таоло, ба сўйи ман бишитобед"; вале шумо таваҷҷуҳ намекардед]; пас, [Аллоҳ таоло низ] бо андӯхе дар пайи андӯхи [дигар] мучозотатон кард. Ин бадин хотир буд, ки бар он чи аз даст додаед [пирӯзӣ ва ғанимат] ва он чи бар саратон омадааст [шикасту тарс], андӯҳгин нашавед ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст

إِذْ نُصِّدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ  
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنِكُمْ  
فَأَثْبَكُمْ غَمًا بِعَمِّ لَكِيْلَا تَحْزُنُوا عَلَىٰ  
مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ  
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

154. Сипас [Аллоҳ таоло] баъд аз он андӯҳ оромише бар шумо фурӯғ фиристод, [ба гунае] ки гурӯҳе аз шуморо [ба сабаби итминону оромише, ки дар дилҳояшон буд] хоби сабук фаро гирифт ва гурӯҳи дигар [мунофиқин] танҳо дар фикри чони худ буданд ва дар бораи Аллоҳ таоло гумонҳои нораво [ва ботиле] ҳамчун гумонҳои [даврони] ҷоҳилията доштанд. Онон мегуфтанд: "Оё мо дар ин кор ихтиёре дорем"? [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: "Ҳамаи корҳо [ва шикасту пирӯзӣ] ба дасти Аллоҳ таоло аст". Онҳо чизеро дар дилҳояшон пинҳон медоранд, ки барои ту ошкор намесозанд, [ва] мегӯянд: "Агар дар ин кор ихтиёр доштем, дар ин ҷо кушта намешудем". Бигӯ: "Агар шумо дар ҳонаҳои худ низ будед, қасоне, ки кушта шудан бар онон муқаррар шуда буд, ҳатман, [бо поии худ] ба сӯи қатлоҳҳои хеш мерафтанд". Ва [ин рӯйдодҳо] барои он аст, ки Аллоҳ таоло он чиро дар синаҳоятон [пинҳон] доред [дар амал] биёzmояд ва он чиро дар дилҳоятон аст, пок гардонад; ва Аллоҳ таоло ба [рози] даруни синаҳо доност

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْعَمَّ أَمْنَةً  
نُعَسَا يَغْشَى طَالِفَةً مِنْكُمْ وَطَالِفَةً  
قَدْ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظْهُرُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ  
الْحَقِّ ظَلَّ الْجَهَلَةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا  
مِنْ أَلَّا مِرْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ  
لِلَّهِ يُخْفِي مَا لَا يُبَدِّلُونَ  
لَكُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ أَلَّا مِرْ شَيْءٍ  
مَا قُتِلْنَا هُنَّا فُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ  
لَبَرَزَ أَذْنَيْنِ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى  
مَضَاجِعِهِمْ وَلَيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي  
صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحْضَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ (١٥)

155. [Эй асҳоби паёмбар] Афроде аз шумо, ки дар рӯзи бархӯрди ду гурӯҳ [мусулмонон ва кофирон дар ҷанги Ӯҳуд] фирор карданд, дар ҳақиқат шайтон ононро ба сабаби баъзе аз кирдор [ва гуноҳон]-е, ки муртакиб шуда буданд, ба инҳироф қашонд ва, ҳатман, Аллоҳ таоло аз онон даргузашт. Бе гумон, Аллоҳ таоло омурзандай бурдбор аст

156. Эй қасоне, ки имон овардаед, монанди афроде набошед, ки қуфр варзиданд ва дар бораи бародаронашон – ҳангоме ки [дар пайи қасби рӯэй] ба сафар рафтанд [ва мурданд] ё дар ҷанг ширкат карданд [ва қушта шуданд] – гуфтанд: "Агар онон назди мо буданд, намемурданд ва қушта намешуданд". [Ин эътиқод дар вучудашон ниҳода шуд] То Аллоҳ таоло [бад-ин гуна андӯҳ ва] ҳасрате дар дилҳояшон қарор дидад; ва Аллоҳ таоло [аст, ки] зинда мекунад ва мемиронад; ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, биност

157. Ва агар дар роҳи Аллоҳ таоло қушта шавед ё бимирид, ҳатман, омурзиш ва раҳмати Аллоҳ таоло беҳтар аст аз ҷизе [ки] онон [дунёдӯстон] ҷамъ мекунанд

158. Ва агар бимирид ё [дар арсаи ҷиҳод] қушта шавед, яқинан ба сӯйи Аллоҳ таоло маҳшур мешавед

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَّقْيَةِ  
الْجَمِيعُونَ إِنَّمَا أَسْتَرْأَهُمُ الشَّيْطَانُ  
بِعَضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَغَّا اللَّهُ عَنْهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا  
كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا يَحْوِنُهُمْ إِذَا  
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ  
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَأْتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ  
اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
وَيُبَيِّثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٧﴾

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ  
لَعْفِيَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مَمَّا  
يَجْمَعُونَ

وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِأَلِيَ اللَّهِ  
تُحْشِرُونَ ﴿١٥٨﴾

159. [Эй паёмбар] Ба [сабаби] раҳмати илоҳӣ аст, ки ту бо онон [асҳоб] нархмӯ [ва мөхрубон] шудӣ; ва агар тундҳӯ ва сангдил будӣ, ҳатман, аз атрофат пароканда мешуданд; пас, аз эшон даргузар ва барояшон омурзиш биҳоҳ ва дар корҳо бо онон машварат кун ва он гоҳ ки тасмим [бар анҷоми коре] гирифтӣ, бар Аллоҳ таоло таваккал кун; [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло таваккалкунандагонро дӯст медорад

160. Агар Аллоҳ таоло шуморо ёрӣ кунад, ҳеч кас бар шумо пирӯз наҳоҳад шуд ва [аммо] агар шуморо ба худ вогузорад, кист, ки пас аз ӯ ёриатон кунад? Ва мӯминон бояд танҳо бар Аллоҳ таоло таваккал кунанд

161. Ва сазовор нест ҳеч паёмбаре [бо гирифтани саҳми изоғӣ аз ғаноим ба асҳобаш] хиёнат кунад; ва ҳар ки хиёнат кунад, рӯзи қиёмат, бо он чи [дар он] хиёнат кардааст, меояд; сипас ба ҳар кас подоши ҳар чи [аз неку бад] кардааст, ба таври комил дода мешавад ва ба онон ситам наҳоҳад шуд

162. Оё касе, ки хушнудии Аллоҳро металабад, ҳаммонанди касест, ки ба ҳашме аз Аллоҳ таоло дучор шуда ва ҷойгоҳаш дӯзах аст? Ва [дӯзах] чи бад ҷойгоҳест!

فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِيَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ  
فَظًا غَلِيلًا لِلْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ  
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاءُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥﴾

إِنْ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ  
يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ  
بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

وَمَا كَانَ لِتَيِّي أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ  
بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧﴾

أَئُمَّنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ  
بِسَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِتُّسَّ  
الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

163. [Хар як аз] Эшон дараочот [-и мутафовит]-е назди Аллоҳ таоло доранд ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунанд, биност

164. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло бар муъминон миннат ниҳод, ки миёни онон пайдамбаре аз худашон барангехт, то оёти ӯ [Куръон]–ро бар эшон бихонад ва [аз гуноҳ] покашон гардонад ва ба онон китоби [Куръон] ва ҳикмат [суннат] биёмурзад; дар ҳоле ки дар гузашта дар гумроҳии ошкоре буданд

165. [Эй муъминон] Оё чун ба шумо [дар ҷанги Ӯҳуд] мусибате расид – [бо он ки дар ҷанги Бадр] ду баробарашро [ба душманони ҳуд] расондед – гуфтед: "Ин [мусибат] аз куҷо [ба мо] расид"? [Эй паёмбар] Бигӯ: "Он [шикаст] аз ҷониби ҳудатон [ва натиҷаи ноғармонӣ] аз дастури пайдамбар] аст". Бе гумон, Аллоҳ таоло ба ҳар коре тавоност

166. Ва рӯзе, ки [дар ҷанги Ӯҳуд] ду ғурӯҳ [муъминон ва кофирон] бо ҳам барҳӯрд карданд, он чи ба шумо расид, ба фармони Аллоҳ таоло буд [то шуморо биёzmояд] ва муъминонро маълум дорад

هُمْ دَرَجَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَّنْ أَنْفَسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِعْبَارِتِهِ وَبُرْكَتِهِمْ وَبِعَمَلِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٤﴾

أَوْلَئِآ أَصَبَّتُكُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبَّنِمْ بِمَشَائِهَا قُلْمُمْ أَنَّ هَذَا قُلْمُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾

وَمَا أَصَبَّكُمْ بِيَوْمِ الْتَّقَى الْجَمِيعَنِ فَإِذَا نِدِنُّ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

167. Ва касонеро, ки нифоқ варзидаңд [низ] маълум дорад, ки [чун] ба эшон гуфта шуд: "Биёед, дар роҳи Аллоҳ таоло бичангед ё [аз хонавода ва қабилаатон] дифоъ кунед". Гуфтанд: "Агар медонистем, ҷанге рӯй ҳоҳад дод, ҳатман, аз шумо пайравӣ мекардем". Онон дар он ҳангом ба қуфр наздиктар буданд то имон; ба забони хеш чизе мегӯянд, ки дар дилҳояшон нест ва Аллоҳ таоло ба он чи [дар дил] пинҳон мекунанд, огоҳтар аст

168. Касоне, ки [худ дар хона] нишастанд [аз ҷиҳод сар боз заданд] ва дар бораи бародарони худ гуфтанд: "Агар онҳо аз мо пайравӣ мекарданд, кушта намешуданд". [Эй паёмбар, ба ин мунофиқон] Бигӯ: "Агар рост мегӯед, пас, маргро аз худ дур созед"

169. Ҳаргиз касонеро, ки дар роҳи Аллоҳ таоло кушта шудаанд, мурда мапиндор; балки зиндаанд ва назди Парвардигорашон рӯзӣ дода мешаванд

170. Онон ба он чи Аллоҳ таоло аз фазли худ ба эшон додааст, шодмонанд ва барои [саранҷоми неки] касоне, ки [роҳи] ононро пай гирифтаанд ва [ҳанӯз] ба онон напайвастаанд, шодӣ мекунанд; ҷаро ки [ҳеч як аз] эшон тарсу андӯҳе наҳоҳанд дошт

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَأْفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ  
فَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا<sup>١٦٧</sup> قَالُوا لَوْ  
نَعْلَمْ قَتَالًا لَا تَبْغِنُكُمْ هُمْ لِلْكُفَّارِ  
يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إِلَيْمَنَ يَقُولُونَ  
إِلَّا فَوْهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَكْسِمُونَ ١٦٧

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْرَنِيهِمْ رَقَعَدُوا لَوْ  
أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَآدْرُءُوا عَنْ  
أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٦٨

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩

فَرِحَيْنَ بِمَا إِنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَيَسْتَبِشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْ بِهِمْ  
مِنْ خَفِيفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزُنُونَ ١٧٠

171. [Ҳамчунин] Ба неъмату фазли Аллоҳ таоло шодмонанд ва ин ки [мебинанд] Аллоҳ таоло подоши муъминонро зоеъ намекунад

172. Касоне, ки даъвати Аллоҳ таоло ва паёмбарро – пас аз он ки [дар ғазваи Уҳуд] ба онон ҷароҳат [ва саҳтии бисёр] расид – иҷобат карданд [ва барои таъқиби мушрикон ба сӯйи "Ҳамро-ул-асад" рафтанд], барои [он идда аз] эшон, ки некӣ ва парҳезкорӣ карданд, подоши бузурге [дар пеш] аст

173. Ҳамон касоне, ки бархе [аз мушрикон] ба онон гуфтанд: "Мардум [-и Макка] барои [ҷанг бо] шумо гирд омадаанд; пас, аз онҳо битарсед" ва [аммо ин сухан] бар имонашон афзуд ва гуфтанд: "Аллоҳ таоло барои [муҳофизат аз] мо бас аст ва [ӯ] беҳтарин [муроқиб ва] коргузор аст"

174. Пас ба неъмату фазли Аллоҳ таоло [аз Ҳамро-ул-асад ба Мадина] бозгаштанд, дар ҳоле ки ҳеч осебе ба онон нарасида буд ва ҳамчунон дар пайи [касби] хушнудии Аллоҳ таоло буданд; ва Аллоҳ таоло фазлу баҳшиши бузурге дорад

175. Дар ҳақиқат, ин шайтон аст, ки [шуморо аз ҳайбати] дӯстонаш метарсонад, пас, агар имон доред, аз онон [мушрикон] натарсед ва аз ман битарсед

\*يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ  
مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ  
وَأَنَّهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَنَّا سُلْطَانٌ إِنَّ الْأَنَاسَ قَدْ  
جَعَوْلَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا  
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ  
يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ دُوْلَهُ دُوْ فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّلُ أَوْلَيَاءَهُوَ  
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَحَافِوْنَ إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

176. Ва [эй паёмбар] касоне, ки дар [ёрй кардани] куфр мешитобанд, туро андӯҳгин насоланд. Яқинан, онон ҳаргиз зиёне ба Аллоҳ таоло намерасонанд. Аллоҳ таоло меҳоҳад, ки баҳрае барояшон дар охират қарор надиҳад ва азоби бузург [дар пеш] доранд

177. Ба ростӣ, касоне, ки куфро ба [баҳои] имон хариданд, ҳаргиз ба Аллоҳ таоло зиёне намерасонанд ва азоби дардноке [дар пеш] доранд

178. Ва касоне, ки коғир шуданд, мапиндоранд, ки чун ба онон муҳлат медиҳем ба судашон аст. Ҷуз ин нест, ки ба онон муҳлат медиҳем, то бар гуноҳи [худ] бияфзоянд ва азоби хоркунандае [пурдарде дар пеш] доранд

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَنْ يَضْرُبُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا  
يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

إِنَّ الَّذِينَ أَشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَنْ  
يَضْرُبُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ نُمْلِي  
أَلَّهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ  
لِيَزَدُّ دُرُجًا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

179. [Эй муъминон] Чунин набуд [ва аз ҳикмати илоҳӣ нест], ки Аллоҳ таоло муъминонро бар ин ҳол, ки шумо ҳастед [во гузорад ва муъмину мунофиқро дар канори яқдигар] раҳо созад, [балки шуморо бо таколифу озмоишҳои гуногун меозмояд] то палидро аз пок чудо кунед; ва чунин набуд, ки Аллоҳ таоло [барои бозшиносии муъминон аз мунофиқон] шуморо аз [аскори] ғайб огоҳ кунад; вале Аллоҳ таоло аз миёни фиристодагонаш ҳар киро бихоҳад, бармегузинад [ва ўро бар бахше аз ғайб огоҳ меқунад]; пас, ба Аллоҳ таоло ва фиристодагонаш имон биёваред; ва агар имон биёваред ва тақво пеша кунед, подоши бузурге бароятон [дар пеш] аст

180. Ва қасоне, ки ба он чи Аллоҳ таоло аз фазли хеш ба онон додааст, бухл меварзанд, гумон накунанд, ки он [бухл] барояшон хайр аст; балки барояшон шар аст. Дар рӯзи қиёмат он чи ба он бухл меварзиданд, тавқи гарданашон ҳоҳад шуд [ва бо он азоб мешаванд]; ва мероси осмонҳову замин аз они Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло ба он чи меқунед, огоҳ аст

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبِرَّ أَخْبِيثَ مِنَ الظَّيْبِ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعَكُمْ عَلَىٰ الْعَيْبِ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ  
يَشَاءُ فَقَاتَمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا  
وَتَتَقَوَّلُوكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٨٤﴾

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءاَتَاهُمْ  
الَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ  
شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطْوَّفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ وَلَلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١٨٥﴾

181. Бе тардид, Аллоҳ таоло сухани касонеро шунид, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло фақир аст ва [аз мо қарз меҳоҳад ва] мо бениёзэм". [Мо ин] Гуфторашон ва [низ] қатли ноҳаққи паёмбаронро ҳоҳем навишт ва рӯзи қиёмат ба [онон] мегӯем: "Азоби сӯзон [-и дӯзах]-ро бичашед"

182. [Эй яхудиён] Ин [мучозот] ба хотири кирдори пешини шумост; ва [-гарна] Аллоҳ таоло ҳаргиз ба бандагони [худ] ситамгор нест

183. [Ин яхудиён ҳамон] Касоне ҳастанд, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло бо мо аҳду паймон бастааст, ки ба ҳеч паёмбаре имон наёварем, то [фиристодае ҳамроҳи худ] бароямон қурбоние биёварад, ки оташ [-и аз соиқа барҳоста] онро [ба нишонаи пазириш] бисӯзонад". [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: "Ҳатман, пеш аз ман паёмбароне буданд, ки дaloили ошкорро ҳамроҳи он чи гуфтед, бароятон оварданд. Агар рост мегӯед, пас, чаро ононро куштед"?

184. Пас, агар [яхудиён ва кофирон] такзибат карданд, [ғамгин мабош ва бидон] паёмбароне, ки пеш аз ту буданд ва мӯҷизоту навиштаҳо ва китобҳои равшангар оварда буданд, [низ] такзиб шуданд

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْيَاءُ سَنَحْكُبُ مَا قَالُوا  
وَقَتَلَهُمُ الْأَنْثِيَاءَ بِعَيْرٍ حَقٍّ وَنَثُولُ  
ذُوْفُوا عَذَابَ الْحُرْبِ  
﴿١٨١﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَا يُنْهَا بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ  
﴿١٨٢﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا لَا نُؤْمِنُ  
لِرَسُولٍ حَقٍّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ  
الْئَثَارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي  
بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْنَا مُهْمَّهٌ  
إِنْ كُنْنُمْ صَدِيقِينَ  
﴿١٨٣﴾

فَإِنْ كَذَّبُوكُمْ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِنْ  
قَبْلِكُمْ جَاءُوكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ  
وَالْكِتَابِ الْمُنَبِّرِ  
﴿١٨٤﴾

185. Ҳар касе чашандай [таъми] марг аст ва яқинан рўзи қиёмат подошҳоятонро ба тамомӣ ҳоҳед гирифт; пас, ҳар киро аз оташ дур доранд ва дар биҳишт дароваранд, ҳатман, раstagор шудааст; ва зиндагии дунё чизе ҷуз мояи фиреб нест

186. [Эй муъминон] Бе тардид шумо дар [мавриди базли] амволу ҷонҳоятон озмоиш мешавед ва [ҳамчунин] аз қасоне, ки пеш аз шумо ба онон китоби [осмонӣ] дода шудааст [яхудиён ва масеҳиён] ва [низ] аз қасоне, ки ширк варзиданд, суханони озордиҳандаи бисёре ҳоҳед шунид; ва [аммо] агар сабр кунед ва тақво пеша созед, [шоистатар аст; зеро] ин [истодагӣ] баёнгари азми устувор [-и шумо] дар корҳост

187. Ва [эй паёмбар, ёд кун] ҳангоме ки Аллоҳ таоло аз қасоне, ки китоби [осмонӣ] ба онон дода шуда буд, паймон гирифт, ки: "Ҳатман, [омӯзахои ҳидоятбахши] онро барои мардум баён намоед ва [он чиро, ки нубуввати Муҳаммад хабар медиҳад] китмонаш нақунед"; ва [-ле] он [аҳд]-ро пушти сари хеш андохтанд [бад-он таваҷҷӯҳе накарданد] ва ба баҳои андаке [ҳамчун молу мақом] фурӯхтанд. Чи бад аст, он чи меҳаранд!

كُلُّ نَفْسٍ ذَاغِيَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ  
أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن رُحِّىَ عَنِ  
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا حَيَّهُ  
أَلَّذِينَ إِلَّا مَتَّعُوا لِغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

\*لَشَّبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْثَوْا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَاءَ  
كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ ذَلِكَ  
مِنْ عَرْمَ الْأَمْوَارِ ﴿١٨٦﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أَوْثَوْا  
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ وَلِتَأْتِيَنَّهُ وَلَا  
تَكُنُمُونَهُ فَتَبَدُّؤهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ  
وَأَشْرَرُوا بِهِ مَنْتَأْمَنَّا قَلِيلًا ﴿١٨٧﴾  
يَشْرُونَ

188. Касоне, ки аз аўмоли [зишти] худ хушнуд мегарданд ва дўст доранд дар муқобили кор [-и нек] - е, ки анчом надодаанд, мавриди ситоиш қарор гиранд, гумон мабар, ки аз азоб [-и илоҳӣ] барканоранд; [балки] барои онон азоби дардноке [дар пеш] аст

189. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе тавоност

190. Ба ростӣ, дар оғариниши осмонҳо ва замин ва омадушуди шабу рӯз нишонаҳо [и ошкор]-е барои хирадмандон аст

191. [Ҳамон] Касоне, ки Аллоҳро [дар ҳамаи аҳвол] истода ва нишаста ва бар пахлу орамида, ёд мекунанд ва дар оғариниши осмонҳо ва замин меандешанд [ва мегӯянд]: "Парвардигоро, инҳоро бехуда наофаридаӣ; мунаzzaҳ Ту. Пас, моро аз азоби оташ [-и дузах] нигаҳ дор

192. Парвардигоро, касеро, ки Ту ба оташ [-и дузах] дароварӣ, яқинан, хору расвояш кардай ва ситамгорон [ҳеч] ёваре надоранд

لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ  
وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا  
تَحْسِبَنَّهُم بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاحْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّا يُؤْلِي  
إِلَّا لَبِبٍ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَعُغُورًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِهِمْ وَيَنْكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا  
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ  
أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾

193. Парвардигоро, мо шунидем, даъватгаре ба имон фаро меҳонад, ки: "Ба Парвардигори худ имон оваред". Пас, мо имон овардем. Парвардигоро, пас, гуноҳонамонро бибахш ва бадиҳоямонро бипӯшон ва моро дар зумраи некон бимирон

194. Парвардигоро, он чиро, ки ба василаи фиристодагонат ба мо ваъда додай, ба мо ато кун ва дар рӯзи қиёмат расвоямон магардон. Бе тардид, Ту хилофи ваъда намекунӣ

195. Пас, Парвардигорашон дуои ононро иҷобат кард [ва фармуд]: "Ман [подоши] амали ҳеч соҳибамале аз шуморо – аз мард ё зан – ки ҳамнавъи яқдигаред, табоҳ намекунам; пас, касоне, ки [аз ватани худ] ҳичрат кардаанд ва [ё] аз хонаҳои худ ронда шудаанд ва дар роҳи ман озор дидаанд ва ҷангидидаанд ва кушта шудаанд, ҳатман, бадиҳояшонро аз онон мезудоям ва [ба унвони] подоше аз ҷониби Аллоҳ таоло эшонро дар боғҳое дармеоварам, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорист ва Аллоҳ таоло аст, ки подоши наку назди Ўст

196. [Эй паёмбар] Рафтуомади коғирон [барои тиҷорат] дар шаҳрҳо [ва молу мақоми онон] туро нағиребад

رَبَّنَا إِنَّا سَعِدْنَا مُتَادِيَا يُتَادِي لِلْإِيمَنِ  
أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَإِمَّا رَبَّنَا فَأَعْفَرْ  
لَنَا دُؤْبَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ  
الْأَبْرَارِ ﴿١٤٣﴾

رَبَّنَا وَعَاهْتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا  
خُزِنَّا يَوْمَ الْقِيَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
الْمِيعَادَ ﴿١٤٤﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ  
عَمَلَ عَمِيلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَيْ  
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا  
وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَا كُفَّارَنَّ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ شَوَّابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عِنْدُهُ حُسْنُ الْقَوَابِ ﴿١٤٥﴾

لَا يُغْرِيَنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَمْرُوا فِي  
الْبَلْكَدِ ﴿١٤٦﴾

197. [Ин] Бахрамандии ноцизест; сипас чойгоҳашон дузах аст ва чи бад чойгоҳе аст!

198. Аммо касоне, ки тақвои Парвардигорашибонро намудаанд, [дар биҳишт] боғхое доранд, ки аз зери [дарахтони] он чўйборҳо ҷорист [ва] ҷовидона дар он мемонанд. [Ин] Пазирой аз ҷониби Аллоҳ таоло [муҳайё шуда] аст ва он чи назди Аллоҳ таоло аст, барои нақуқорон беҳтар аст

199. Ва касоне аз аҳли китоб ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва он чи бар шумо нозил шуда ва он чи бар худашон нозил шудааст, имон доранд; дар баробари Аллоҳ таоло фурӯтан ҳастанд ва оёти Аллоҳро ба баҳои ноцизе намефурушанд. Инонанд, ки подошашон назди Парвардигорашибон [маҳфуз] аст. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст

200. Эй касоне, ки имон овардаед, [бар тақолиғи динӣ ва ранҷҳои дунявӣ] шикебой варзед ва [дар баробари душманон] пойдор бошед ва парҳезгорӣ пеша кунед; бошад, ки раstagор шавед

مَتَّعْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَهُمْ جَاهَمْ وَيُشَّسْ  
الْمِهَادُ

لَكِنِ الَّذِينَ آتَقُوا رِزَقَهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ  
تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِهَا فِيهَا  
نُرُّلًا مَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
لِلْأَبْرَارِ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ  
خَشِيعَنَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِمَا يَأْتِيَنَّ اللَّهُ  
ئَمَّا قَلِيلًا أَوْ لَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رِزَقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

يَتَأْتِيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا  
وَرَابِطُوا وَآتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

## Сураи Нисо النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Эй мардум, аз Парвардигоратон парво кунед [битарсед], [ҳамон зотे] ки шуморо аз як тан офариd ва ҳамсарашро [низ] аз ў офариd ва аз [насли] он ду мардону занони бисёре пароканд. Ва аз Парвардигоре, ки ба [номи] Ў аз якдигар дархост мекунед, парво [тақво] намоед ва аз [гусастани] пайванди хешовандӣ бипарҳезед. Бе гумон, Аллоҳ таоло ҳамвора муроқиб [-у нигаҳбони] шумост

2. Ва [эй сарпаастон] амволи ятимонро [пас аз булуғу рушд] ба эшон бозгардонед ва [моли камарзишу] номарғуб [-и худ]-ро бо [моли арзишманду] марғуб [-и онон] иваз накунед ва амволи эшонро ҳамроҳи амволи худ нахӯред. Ба ростӣ, ки ин [кор] гуноҳи бузурге аст

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا رَبَّكُمُ  
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَنَّفَسَ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَأَتَقْوَى اللَّهُ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ يَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

وَعَاثُرُوا الْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا  
تَبَدَّلُوا الْحَيْثَ بِاللَّطَّابِ وَلَا  
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ  
إِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كَثِيرًا ﴿٢﴾

3. Ва агар тарсидед, ки [ба хотири костан аз маҳрия ё бадрафторй] натавонед адолатро дар ҳаққи дұхтарони ятим риоя намоед, [аз издивоч бо онон сарфи назар кунед ва] аз занон [-и дигар]-е, ки мавриди писанди шумост, [як ё] ду ва [ё] се ва [ё] чаҳор танро ба ҳамсарый дароваред. Пас, агар бим доред, ки натавонед адолат кунед, ба як [зан] ё ба он чи [аз канизон], ки молики онҳоед [иктифо намоед]. Ин [кор] наздиктар аст ба ин, ки ситам нақунед

4. Ва маҳрияни занонро ба унвони ҳадя [ва фаризаи илоҳӣ] бо хушдилй ба онон бидиҳед. Пас, агар онон чизе аз онро бо ризоияти хотир ба шумо бахшиданд, онро хушу гуворо бихӯред

5. Ва ба камхирадоне, ки Аллоҳ таоло шуморо ба сарпарастии онон гумоштааст, амволашонро надиҳед ва аз [даромади] он ба эшон ҳӯроку пӯшок диҳед ва бо онон ба шоистагай сухан бигӯед

وَإِنْ خَفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَةٍ وَرُبْعَةٌ فَإِنْ خَفْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَئْمَنْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لَا تَعُولُوا ﴿٦﴾

وَاعْثُرُوا النِّسَاءَ صُدُقَتِهِنَّ بِخَلَةٍ فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّتًا مَرِيَّتًا ﴿٧﴾

وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ إِلَّا أَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمَاتٍ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُلُولُهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

6. Ва ятимонро [аз лиҳози тавоной бар муроқибат аз амволашон] биёзмоед то вақте ба [синни] издивоҷ бирасанд, пас, агар дар эшон рушд [-и фикрии кофӣ] ёфтед, амволашонро ба онон бидиҳед ва онро [аз бими он ки мабодо] бузург шаванд [ва аз шумо пас бигираңд], ба исроғу шитоб маҳӯред. Ва ҳар ки бениёз аст, бояд [аз гирифтани учрату музди сарпаастӣ] худдорӣ кунад ва ҳар ки ниёзманд аст, бояд ба тарзи шоиста [ва мутобики урф аз он] бихӯрад. Пас, ҳар гоҳ амволашонро ба онон боз гардондед, бар эшон гувоҳ бигиред ва [бидонед] Аллоҳ таоло барои ҳисобрасӣ кофӣ аст

7. Мардон аз он чи падару модар ва хешовандон [ба унвони ирс] бар ҷой гузоштаанд, саҳме доранд ва занон [низ] аз он чи падару модар ва хешовандон бар ҷой гузоштаанд, саҳме доранд – хоҳ он [мол] кам бошад ё зиёд. [Чунин] Бахрае [аз ҷониби Аллоҳ таоло] муайян [ва муқаррар шуда] аст

8. Ва ҳар гоҳ хешовандон [-и ғайри ворис] ва ятимону тиҳидастон бар тақсими [мерос] ҳозир шаванд, [пеш аз тақсим ҷизе] аз он [амволро аз боби истиҳбоб] ба онон бидиҳед ва ба шоистагӣ бо эшон сухан бигӯед

وَأَبْتَلُوا الْيَتَمَّى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا  
الثِّكَاحَ فَإِنْ عَادُوهُمْ مِنْهُمْ  
رُشِدًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَيْنًا  
فَلَيُسْتَعِفُّ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
فَلِيُأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا  
دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا  
عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑤

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاللِّيْسَاءُ  
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَفْرُوضًا ⑥

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْسَةَ أُولَئِنَّا  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينُ  
فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا ⑦

9. Ва касоне, ки агар фарзандони нотавоне аз худ бар чой бигзоранд, бар [ояндаи] онон бим доранд, бояд [аз ситам дар бораи ятимони мардум низ] битарсанд. Пас, бояд аз Аллоҳ таоло парво кунанд [битарсанд] ва сухани [санчида ва] дуруст бигӯянд

10. Дар ҳақиқат, касоне, ки амволи ятимонро ба ситам меҳӯранд, чуз ин нест, ки оташ дар шиками хеш фурӯ мебаранд ва ба зудӣ ба оташе барафрӯхта дармеоянд

وَلَيُحِسْنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ  
خَلْفِهِمْ ذُرْرَةً ضَعَفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا إِلَهُنَا وَلَيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
الْيَتَامَىٰ طُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ  
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا ۚ ۹

11. Аллоҳ таоло дар бораи фарзандонатон ба шумо супориш мекунад: Саҳми писар монанди саҳми ду духтар аст. Ва агар [ворисон ду духтар ё] бештар аз ду духтар бошад, саҳми онон ду савуми тарақа аст. Ва агар фақат як духтар бошад, саҳми ў нисфи тарақа аст. Агар [майит] фарзанд дошта бошад, барои ҳар як аз падару модара什, як шашуми тарақа аст ва агар фарзанд надошта бошад ва [танҳо] падару модара什 аз ў ирс бибаранд, дар ин сурат, барои модара什 як савум [сеяқ] аст [ва барои падар ду савум] ва агар ў [майит] бародароне дошта бошад, саҳми модара什 як шашум [шашяқ] аст. [Ин тақсими мерос] Пас аз амал ба васиятест, ки карда ва ё [пардохти] воме [ки дорад анҷом мегирад]. Шумо намедонед, ки падаронатон ва [ё] фарзандонатон, кадом як бароятон судмандтар аст. [Ин аҳком] Фариза [-и муайян ва муқаррар] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  
إِلَلَّهُ كَرِيمٌ حَطَّلَ الْأَنْثَيْنِ فَإِنْ  
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَنْثَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً  
فَأَهْلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُبَوِّيهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ  
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ زَوْجُهُ فَلِأُمِّهِ  
الشُّلُثُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرُوْهُ  
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِلَيْهِ أُكْمَمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ فَعَلَّمَ فِي ضَيَّةٍ مِنَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا  
حَكِيمًا ﴿١﴾

12. Ва [эй шавхарон] агар ҳамсаронатон фарзанде надошта бошанд, ниме аз тарақа барои шумост ва агар фарзанде дошта бошанд, як чаҳоруми [чаҳоряқ] тарақа аз они шумост. [Албатта] Пас аз [амал ба] васияте, ки кардаанд ё [пардохи] воме, ки доранд. Ва агар шумо фарзанде надошта бошед, як чаҳоруми тарақаи шумо барои занонатон аст ва агар фарзанде дошта бошед, як ҳаштуми тарақаи шумо аз они эшон аст. [Албатта] Пас аз амал ба васияте, ки кардаед ва [пардохи] воме [ки доред]. Ва агар мард ё зане, ки аз ўир мебаранд, падар ё фарзанд надошта бошад [калола бошад] ва бародар ё хоҳар дошта бошад, пас, барои ҳар як аз онон як шашуми [тарака] аст. Ва агар [хешовандони чунин шахсе] беш аз ин [ду нафар] бошанд, дар ин сурат, дар як савум [аз тарақа] шариқанд. [Албатта] Пас аз анҷоми васияте, ки бад-он супориш шуда ё воме, ки [бояд пардохт гардад, ба шарти он ки аз ин тарик], зиёне [ба ворисон] нарасонад. [Ин ҳукм] Супориши Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло донои бурдбор аст

13. Инҳо ҳудуди илоҳӣ аст ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат кунад, вайро ба боғҳое дармеоварад, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст, дар он ҷовидонаанд ва ин ҳамон комёбии бузург аст

\*وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ  
أَرْزُجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
أَرْبُعٌ مِّمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ  
وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ  
يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا  
تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
بُورُثٌ كَلَّهَ أَوْ اُمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ  
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْتُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنْ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>٢٦</sup>

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا يَهُنُّ خَلِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>٢٧</sup>

14. Ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш нофармонй намояд ва аз ҳудуди Ў тачовуз кунад, вайро дар оташе ворид мекунад, ки човидона дар он ҳоҳад монд ва барояш азоби хоркунанда [дар пеш] аст

15. Ва касоне аз занони шумо, ки муртакиби зино мешаванд, чаҳор нафар [марди одил] аз худатонро бар онон гувоҳ гиред. Пас, агар гувоҳе доданд, он занонро дар ҳонаҳо нигаҳ доред, то маргашон фаро расад ё Аллоҳ таоло роҳе барояшон қарор дихад

16. Аз миёни шумо он марду зане, ки муртакиби он [амали зишт] мешаванд, [бо танбеҳу тавбих] озорашон дихед. Пас, агар тавба карданд ва дурусткор шуданд, аз эшон сарфи назар кунед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло тавбапазири меҳрубон аст

17. Ҷуз ин нест, ки [пазириши] тавба аз сўйи Аллоҳ таоло барои касонест, ки аз рӯйи нодонӣ кори ношоистае анҷом медиҳанд, он гоҳ ба зудӣ [ва пеш аз фаро расидани марғ] тавба мекунанд. Инонанд, ки Аллоҳ таоло тавбаашонро мепазираид ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُنَذَّلُهُ نَارًا  
خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ وَعَذَابٌ  
مُّهِينٌ ﴿١٦﴾

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحْشَةَ مِنْ  
نَسَاءٍ كُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ  
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ  
يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ  
لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

وَالَّذِانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ  
فَكَاذِبُهُنَّا فَإِنْ تَأْتِبَا وَأَصْلَحَا  
فَأَغْرِضُوهُنَّا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿١٨﴾

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَنَّمِ ثُمَّ  
يُؤْبِرُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ  
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

18. Ва барои касоне, ки [то поёни умр ҳамвора] муртакиби корҳои ношоиста мешаванд ва ҳангоме ки марги яке аз онон фаро мерасад мегӯяд: "Акнун тавба кардам" [ҳеч] тавба [ва баҳшише дар кор] нест ва на барои касоне, ки дар ҳоли қуфр мемиранд. Ион ҳастанд, ки барояшон азоби дардноке муҳайё сохтаем

19. Эй касоне, ки имон овардаед, барои шумо ҳалол нест, ки занон [-и падаронатон]-ро бар хилофи майлашон ба ирс баред [ё маҷбур ба издивоҷ бо дигарон кунед] ва [дар мавриди ҳамсарони худатон низ ҳукм ин аст, ки] оноро зери фишор қарор надиҳед, то бархе аз он чиро, ки [ба унвони маҳрия] ба эшон додаед, пас бигиред, магар ин ки муртакиби амали ношоистаи ошкоре [монанди зино] шаванд. [Аммо дар мавриди занони покдомани худ накугуфтор бошед] Ва бо онҳо ба таври шоиста рафтор кунед ва агар аз онон [хушатон наёмад ва] қароҳат доштед, пас, [шикебой кунед]. Чи басо чизеро хуш намедоред ва Аллоҳ таоло ҳайри бисёре дар он қарор медиҳад

20. Агар хостед ҳамсар [-и дигаре] ба ҷои ҳамсар [-и пешини худ] баргузинед ва ба яке аз онон моли фаровоне [ба унвони маҳрия] пардохтаед, чизе аз онро пас нагиред. Оё меҳоҳед он [мол]-ро ба буҳтон ва гуноҳи ошкор бозпас бигиред?

وَلَيَسْتَ أَنَّ تَوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
أَلَسْتَ إِنَّكَ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ  
أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْثِتُ  
أَنْعَنَّ وَلَا أَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ  
كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا يَحْجُلُ  
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْتِسَاءَ كَرْهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهِبُوا بِعَزْعَزَةٍ  
مَا ءانَتُمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَلْجِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَشْرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَهْتُمُوْهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوْ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

وَإِنْ أَرْدُثُمُ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ  
مَكَانَ زَوْجٍ وَءَانَتُمُ إِحْدَاهُنَّ  
قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْهُ مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُوْهُ وَبُهْتَنَّا وَإِشْمَا  
مُبِينًا ﴿٢٠﴾

21. Ва чи гуна он [махрия]-ро бозпас мегиред, дар ҳоле ки аз яқдигар баҳраманд шудаед [ва аз асрори яқдигар огоҳед] ва онон [ҳангоми ақди издивоҷ] аз шумо паймони маҳкаму устувор гирифтаанд

22. Ва бо заноне, ки падаронатон [бо онҳо] издивоҷ кардаанд, [пас аз марги падар] издивоҷ нақунед, магар он чи [аз ин навъ издивоҷ, ки дар замони ҷоҳилият рӯҳ дода ва] баҳшида шудааст, [чаро ки] бе тардид, ин кор амали зишту танаффурангез ва роҳи нодуруст аст

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى  
بِعَصْمِكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ  
مِنْكُمْ مِّيقَاتًا غَلِيلًا ﴿٦﴾

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ  
إِبَابُوكُمْ مِّنَ الْتِسَاءِ إِلَّا مَا  
قَدْ سَلَفَ إِلَهُو كَانَ فَجِشَةً  
وَمَقْتَنًا وَسَاءَ سَيِّلًا ﴿٦﴾

23. [Издивоч бо ин афрод] Бар шумо ҳаром шудааст: модару духтар ва хоҳару амма ва холаву духтари бародару духтари хоҳар, модаре, ки ба шумо шир додааст ва хоҳари разой ва модари зану духтари ҳамсаре, ки [он духтар] дар хонаи шумо парвариш ёфтааст ва бо он ҳамсар ҳамбистар шудаед – вале агар бо он зан омезиш накардаед, гунохе нест [ки бо духтараш издивоч кунед] – ҳамчунин, ҳамсари писаратон, ки аз пушти худатон аст ва издивоч бо ду хоҳар [низ бар шумо ҳаром аст], магар он чи [аз ин навъ издивоч, ки дар замони ҷоҳилият рӯҳ дода ва] бахшида шудааст, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ  
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ  
وَعَمَّشُكُمْ وَحَلَّشُكُمْ وَبَنَاثُ  
الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ  
وَأُمَّهَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُكُمْ  
وَأَخْوَتُكُمْ مِنْ الرَّضَعَةِ  
وَأُمَّهَتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّبِيْتُمُ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ  
نِسَاءِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَإِنْ لَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ  
أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ رَحْيِمًا <sup>⑯</sup>

24. Занони шавхардор [бар шумо ҳароманд], магар заноне, ки [канизатон ҳастанд ва шумо] молики онҳо шудаед. [Ин] Фаризаи илоҳист, ки бар шумо муқаррар доштааст ва ғайр аз инҳо [ки гуфта шуд], бароятон ҳалол аст, дар ҳоле ки покдомани меварзед ва зинокор нестед, бо амволи худ [занони дигарро] талаб кунед. Пас, он заноне, ки [ба издивоҷ даровардед ва] аз онон ком гирифтед, бояд маҳрияшонро ба унвони фаризае ба онон бидиҳед ва дар мавриди он чи баъд аз таъйини маҳрия [дар мавриди бешу ками он] бо яқдигар тавоғуқ мекунед, гуноҳе бар шумо нест. Бе гумон, Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

\*وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَيْفَ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَكُمْ مَا  
وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَن تَبَتَّعُوا  
إِلَمْوَلَكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ  
مُسَلِّحِينَ فَمَا أُسْمَتَعْثُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَقَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ  
فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا  
حَكِيمًا ﴿٤١﴾

25. Ва ҳар як аз шумо аз лиҳози молӣ тавоноии издивоҷ бо занони озодаи муъминро надорад, пас, бо канизакони боимоне, ки дар ихтиёри шумо [ё дигар мусулмонон] ҳастанд [издивоҷ кунад]. Ва Аллоҳ таоло ба имонатон донотар аст. [Шумо ва онон] Ҳамагӣ аз ҷинси яқдигаред [ва бо яқдигар баробаред], пас, бо иҷозати сарпарасташон бо онон издивоҷ кунед ва маҳрияҳояшонро ба таври писандида ба эшон бидиҳед, [ба шарти он ки] покдоман бошанд на зинокор ва на [дар зумраи] қасоне, ки пинҳонӣ [барои худ] дӯст мегиранд. Он гоҳ чун издивоҷ карданд, агар муртакиби зино шуданд, пас, мӯҷозоташон [панҷоҳ тозиёна, яъне] нисфи мӯҷозоти занони озод аст. Ин [иҷозати издивоҷ бо канизон] барои қасе аз шумост, ки аз олоиш ба гуноҳ битарсад, ва [-ле дар мавриди издивоҷ бо канизон] агар шикебой [ва покдомани] пеша кунед, бароятон беҳтар аст ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

26. Аллоҳ таоло меҳоҳад, ки [аҳкоми хешро] бароятон равшан созад ва шуморо ба роҳу равиши қасоне, ки пеш аз шумо буданд, роҳнамоӣ кунад ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولاً  
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْبَدِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ  
بَعْضٍ فَإِنَّكُحُوْنَ يَأْذِنَ  
أَهْلَهُنَّ وَعَائُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ  
مُسَلَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ  
أَخْدَانَ فَإِذَا أَحْسَنَ فَإِنْ أَثْنَ  
بِتَحْسِسَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا  
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ  
ذَلِكَ لِمَنْ حَيَّنِي الْعَنْتَ  
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُواْ حَمِيرٌ  
لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٦﴾

يُرِيدُ اللَّهُ لِبَيْنَ لَكُمْ  
وَيَهِدِيَكُمْ سُنَّ أَذْدِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَيَشُوَّبَ عَلَيْكُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٤٧﴾

27. Ва Аллоҳ таоло меҳоҳад тавбай шуморо бипазирад [ва аз олудагии гуноҳ покатон намояд], ва [-ле] қасоне, ки пайрави шаҳавот ҳастанд, меҳоҳанд, ки шумо дастхуши инҳирофи бузурге шавед

28. Аллоҳ таоло [бо ташреъи ин аҳком] меҳоҳад бар шумо осон гирад. Ва инсон нотавон оғарида шудааст

29. Эй қасоне, ки имон овардаед, амволи яқдигарро ба ботил [ва аз роҳҳои номашруъе ҳамчун ғасбу дуздӣ ва ришва] нахӯред, магар ин ки тичорате бо ризоияти шумо [янҷом гирифта] бошад; ва [ҳамчунин] яқдигарро нақушед ва худкушӣ нақунед; ҳамоно Аллоҳ таоло [нисбат] ба шумо меҳрубон аст [ва шуморо аз ин корҳо боз медорад]

30. Ва ҳар ки [огоҳона ва] аз рӯйи таҷовуз ва ситам чунин кунад, пас, ба зудӣ ўро дар оташ [-и сӯзон] дармеоварем ва ин [кор] барои Аллоҳ таоло осон аст

31. [Эй муъминон] Агар аз гуноҳони бузурге, ки аз он наҳӣ шудаед, дурӣ кунед, гуноҳон [-и сағиратон]-ро аз шумо мезудоем ва шуморо дар ҷойгоҳи шоистаи [бихишт] ворид мекунем

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ  
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوَاتِ  
أَنْ يَبْلُوُا مِيَلًا عَظِيمًا ٢٧

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ عَنْكُمْ  
وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا ٢٨

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْنَطُوا  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ٢٩

وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ عَدُوًا  
وَظَلَمْنَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآءِ مَا تُنْهَوْنَ  
عَنْهُ نُكَبَّرْ عَنْكُمْ  
سَيَّئَاتِكُمْ وَمُذَلَّاتِكُمْ  
مُذَخَّلًا كَرِيمًا ٣١

32. [Эй муъминон] Он чиро, ки Аллоҳ таоло ба василаи он бархе аз шуморо бар бархе дигар бартарӣ додааст, орзу макунед [то дучори ҳасад нашавед]. Мардон аз он чи ба даст овардаанд, [подошу] баҳрае доранд ва занон [низ] аз он чи ба даст овардаанд, [аҷру] баҳрае доранд ва аз баҳшиши Аллоҳ таоло [чизе] бихоҳед. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

وَلَا تَشْتَهِنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ  
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّرِجَالٍ  
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكَتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
أَكَتَسَبْنَ وَسَلَوْنَ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيهِنَّ

33. Мо барои ҳар кас ворисоне қарор додаем, ки аз он чи падару модар ва хешовандон бар ҷой гузаштаанд, ирс бибаранд ва [низ] ба қасоне, ки [бо онон] паймони [бародарӣ ва ёрӣ] бастаед, саҳмашонро [аз ирс] бидиҳед. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар ҳар чизе гувоҳ аст

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ  
أَوْلَادَنَ وَأَقْرَبُونَ وَأَدْنَىٰ  
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَئَاتُوهُمْ  
نَصِيبُهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا

(٣)

34. Мардон бар занон сарпасту нигаҳбонанд, ба хотири он ки Аллоҳ таоло бархе аз эшонро бар бархе бартарй додааст ва [низ] ба хотири он ки аз амволи хеш [барои занон] харч мекунанд. Пас, занони солех, [ононад, ки ҳам аз Аллоҳ таоло ва ҳам аз шавҳаронашон] фармонбардоранд [ва] ба поси он чи Аллоҳ таоло [барояшон] ҳифз кардааст [асору ҳуқуқи шавҳарони худро] дар ғайби [онон] ҳифз мекунанд. Ва [эй шавҳарон] ба заноне, ки аз нофармониашон бим доред, панду андарз дихед, [агар фармонбардор нашуданд] дар бистар аз эшон дурӣ кунед [ва агар таъсир накард], ононро [тавре, ки озор набинанд] бизанед. Пас, агар аз шумо итоат карданд, ҳеч роҳе [барои баҳонаҷӯй ва сарзаниш] бар онҳо маҷӯед [ва бидонед, ки] ба ростӣ, Аллоҳ таоло баландмартабаи бузург аст

35. Ва [шумо, эй сарпастони зану мард] агар аз ихтилоғу ҷудой миёни он ду [зану шавҳар] бим доштед, пас, як довар аз хонаводай шавҳар ва як довар аз хонаводай зан [таъйин кунед ва барои тасмимгирий] бифиристед. Агар ин ду [довар] қасди ислоҳ [ва оштӣ байни завҷайн] дошта бошанд, Аллоҳ таоло миёни он ду [зану шавҳар] созгорӣ ҳоҳад дод. Бе гумон, Аллоҳ таоло донои огоҳ аст

أَرِجَالٌ قَوَّمُونَ عَلَى الْنِسَاءِ بِمَا  
فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّلِحَاتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ  
إِلَيْهِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَصْرِيُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

وَإِنْ خِفْثُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا  
فَأَبْعُدُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوْقِنُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  
الَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَسِيرًا ﴿٢٥﴾

36. Ва Аллоҳро бипарастед ва чизеро бо  
Ў шарик нагардонед ва ба падару модар  
некй кунед ва [низ] ба хешовандону  
ятимон ва тиҳидастону ҳамсояи  
хешованд ва ҳамсояи ғайри хешованд ва  
ҳамнишину [мусофири] дар роҳмонда ва  
[канизону] бардагоне, ки молики онҳо  
ҳастед [некий кунед ва бидонед, ки]  
яқинан, Аллоҳ таоло касеро, ки  
мутакаббир ва фахрфурӯш бошад, дўст  
намедорад

\*وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا  
بِهِ شَيْئًا وَبِإِلَهٍ لَّا يُنَزَّلُ إِلَيْنَا  
وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّ  
وَالْمَسْكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
يَا لَجْئِي وَأَئِنَّ السَّبِيلَ وَمَا  
مَلَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا  
فَخُورًا ﴿٢٦﴾

37. [Ҳамон] Касоне, ки бухл меварзанд  
ва мардумро ба бухл вомедоранд ва он  
чи [аз сарвату дониш]-ро, ки Аллоҳ таоло  
аз фазли хеш ба онон бахшидааст,  
пинҳон мекунанд. Ва мо барои кофирон  
[ва носипосон] азоби хоркунанда муҳайё  
кардаем

الَّذِينَ يَتَحَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ  
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا  
عَاهَدُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَعْتَدُنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا  
مُهِمَّنَا ﴿٢٧﴾

38. Ва [низ барои] касоне, ки  
амволашонро барои [худнамой ва]  
нишон додан ба мардум инфоқ мекунанд  
ва ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон  
надоранд [чунин шахсе ёри шайтон аст]  
ва касе, ки шайтон ҳамдамаш бошад, чи  
бад ҳамдаме дорад!

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِءَاءً  
النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا  
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ  
الشََّّيْطَانُ لَهُ وَقَرِبَنَا فَسَاءٌ  
قَرِبَنَا ﴿٢٨﴾

39. Ва барои онон чи зиёне дошт, агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон меоварданд ва аз он чи Аллоҳ таоло ба онон рӯзӣ додааст, инфоқ мекарданд? Ва Аллоҳ таоло ба [ҳолу аъмоли] эшон доност

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءاْمَنُوا بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا  
رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ  
عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

40. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба андозаи заррае [ба бандагонаш] ситам намекунад ва агар кори неке бошад, онро дучандон мекунад ва аз пешгоҳи худ [ба онон] подоши бузурге ато мекунад

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  
وَإِنْ تُكُنْ حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا  
وَتُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

41. Ва ҳол [-у рӯзи нобоварон] чи гуна бошад, он гоҳ, ки аз ҳар уммате шоҳидеро [ки паёмбари ҳамон уммат бошад] ба миён меоварем ва туро [низ эй паёмбар, дар бораи иблиғи паёми илоҳӣ] бар инон гувоҳ меоварем

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ  
بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتْوَلَاءِ  
شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

42. Он рӯз касоне, ки кофир шуданд ва аз паёмбар нофармонӣ карданд, орзу мекунанд, ки эй кош, бо хок яксон мешуданд ва ҳеч суханеро наметавонанд аз Аллоҳ таоло пинҳон кунанд

يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الدِّينِ كَفَرُوا  
وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّى بِهِمْ  
الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ اللَّهَ  
حَدِيثًا ﴿٢٩﴾

43. Эй касоне, ки имон овардаед, дар ҳоли масть ба намоз наистед, то замоне, ки бидонед чи мегүед ва [ҳамчунин] ҳангоме ки чунуб ҳастед, то ғул накардаед, ба намоз [ва масчид] наздик нашавед, магар он ки раҳгузар бошед. Ва агар бемор ё мусофири будед, ё яке аз шумо аз макони қазои ҳочат омад ё бо занон оmezish кардед ва [барои вузу ё ғул] об наёфтаед, пас, [бояд] бо хоки пок таяммум кунед, [ба ин равиш, ки] чехра ва дастхоятонро [бо он] маҳс намоед. Бе гумон, Аллоҳ таоло баҳшояндаи омурзгор аст

يَنَأِيْهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْرُبُوا  
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَّرَى حَتَّىٰ  
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا  
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ  
تَعْسِلُوْ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
مِنْ الْغَ�يْطِ أَوْ لَكَسْتُمُ الْبَيْسَاءَ  
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا  
طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِيُجُورِهِكُمْ  
وَأَنِيدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

غَفُورًا ﴿٤٥﴾

44. [Эй паёмбар] Оё касоне [аз яҳудиён]-ро, ки баҳрае аз китоб ба онҳо дода шудааст, надидай [ки чи гуна] гумроҳиро меҳаранд ва меҳоҳанд шумо [муъминон низ монанди эшон] гумроҳ шавед

أَلْمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبَاهُ  
مِنْ الْكِتَابِ يَشْرُونَ الْضَّلَالَةَ  
وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضْلُلُوا  
السَّبِيلَ ﴿٤٦﴾

45. Ва [эй муъминон] Аллоҳ таоло ба душманони шумо донотар аст ва кофӣ аст, ки Аллоҳ таоло ёр [-у корсозатон] бошад ва кофист, ки Аллоҳ таоло ёвар [-у мададгоратон] бошад

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ  
نَصِيرًا ﴿٤٧﴾

46. Бархе аз яхудиён, калимоти [Аллоҳ таоло]-ро аз чойи худ таҳриф мекунанд ва бо печнондани забони худ ва ба қасди таъна задан дар дин [бо даромехтани забони ибрӣ бо арабӣ ба паёмбар] мегӯянд: "Шунидем ва нофармонӣ кардем" ва "Бишнав, ки [кош] ношунаво гардӣ"! Ва [ниز ба тамасхур мегӯянд]: "Роъино" [ки дар ибрӣ мағҳуми тавҳиномезе дорад]. Вале агар онон мегуфтанд: "Шунидем ва итоат кардем" ва "[суханони моро] бишнав ва ба мо муҳлат бидех", ҳатман, барояшон беҳтар ва дурусттар буд. Вале Аллоҳ таоло ононро ба хотири куфрашон лаънат кардааст. Пас, ҷуз [гурӯҳи] андак имон намеоваранд

47. Эй аҳли китоб, ба он чи ки [бар Муҳаммад] нозил кардем ва китоби осмонӣ шуморо тасдиқ мекунад, имон биёваред, пеш аз он ки чеҳраҳоро маҳв кунем ва онҳоро [ҳамҷун] пушти сарашон [соғу зишт] бигардонем, ё эшонро ҳамҷун асҳоби сабт [яхудиёни нофармоне, ки рӯзи шанбе моҳӣ гирифтанд] лаънат кунем [ва ба шакли маймун дароварем] ва [бидонед, ки] фармони Аллоҳ таоло, ҳатман, ба вуқӯъ мепайвандад

48. Бе гумон, Аллоҳ таоло ин гуноҳро, ки ба ӯ ширк оварда шавад, намебахшад ва ғайр аз онро – барои ҳар ки бихоҳад – мебахшад; ва ҳар ки ба Аллоҳ таоло ширк варзад, яқинан, гуноҳи бузург ба гардан гирифтааст

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحْرِفُونَ الْكِلَمَ  
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيُقُولُونَ سَمِعْنَا  
وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعَ عَيْرَ مُسْمَعَ  
وَرَأَيْنَا لَيْلًا بِالْسِتِّيْمِ وَطَعَنْنَا فِي  
الَّدِيْنِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَاتُلُوا سَمِعْنَا  
وَأَطْعَنْنَا وَأَسْمَعَ وَانْظَرْنَا لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَيْكُنْ  
لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفَّرِهِمْ فَلَا  
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
عَامِنُوا بِمَا نَرَأَنَا مُصَدِّقًا لِمَا  
مَعَكُمْ مَنْ قَبْلَ أَنْ نَظِمَّسَ  
وُجُوهًا فَتَرَدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ  
لَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ  
الْسَّبَّتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  
مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ  
وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى  
إِنَّمَا عَظِيمًا

49. [Эй паёмбар] Оё надидай касонеро, ки хештанро пок мешуморанд [ва худситой мекунанд? Чунин нест], балки Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад пок мегардонаад ва ба эшон ба андозаи зарраи ночиз [ҳатто ба андозаи нахи рӯйи ҳастай хурмо] ситам намешавад

50. [Эй паёмбар] Бингар, ки чи гуна бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд! Ва ҳамин [амал ба унвони] гуноҳи ошкор кофӣ аст

51. Оё афроде [аз қавми яхуд]-ро, ки баҳрае аз китоби [осмонӣ] ба онон дода шудааст, надидай [ки чи гуна] ба бутҳо ва маъбудони ботил имон меоваранд? [Ин афрод аз рӯйи дӯстӣ ва мадоро] Дар бораи касоне, ки куфр варзидаанд, мегӯянд: "Ион аз касоне, ки имон овардаанд, ҳидоятёфтатаранд"

52. Онон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло лаънаташон кардааст ва ҳар киро Аллоҳ таоло лаънат кунад, ҳаргиз барояш ёваре наҳоҳӣ ёфт

53. Оё онон баҳрае аз ҳукумат доранд? [Агар ҳам доштанд] Камтарин чизе ба мардум намедоданд

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرِكُونَ  
أَنفُسَهُمْ بِإِلَهٍ يُرِكِي مَن يَشَاءُ  
وَلَا يُظْلَمُونَ سَبِيلًا

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِيبُ وَكَفَى بِهِ إِنَّمَا  
مُبِينًا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُرْتُوا نَصِيبًا  
مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ  
وَالظَّغْرُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ  
الَّذِينَ ظَاهَرُوا سَبِيلًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَن  
يَأْلِمُ اللَّهُ فَلَنْ تَحْدِهِ لَهُ وَ  
نَصِيرًا

أَمْ أَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا  
لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

54. Оё ба мардум [Мұхаммад ва ёронаш] ба хотири он чи Аллоҳ таоло аз фазли хеш ба онон бахшида кардааст, ҳасад меварзанд? Дар ҳақиқат, Мо [пештар низ] ба хонадони Иброҳим китобу ҳикмат додем ва ба онон фармонравои бузурге бахшидем

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا  
عَائِلُهُمْ أَلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ  
عَاهَدْنَا إِلَيْهِمْ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَعَاهَدْنَاهُمْ مُلْكًا

عظیماً ﴿٥﴾

55. Пас, бархе аз онон ба вай имон овардандаң ва бархе аз онон аз ўрүй гардондандаң [пас, нисбат ба даъвати Мұхаммад низ чунин кардандаң] ва [барои ин кофирон] оташи афрұхтаи дузах коғист

فَيَنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمَنْهُمْ  
مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكَفَنَ بِجَهَنَّمَ

سعیراً ﴿٦﴾

56. Бе гумон, касонеро, ки ба оёти мо күфр варзиданд, дар оташ [-и сўзон] ворид хоҳем кард, ки ҳар чи пӯсташон бирён гардад, пӯстҳои дигаре ба چояш қарор медиҳем, то [таъми] азобро бичашанд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا  
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا  
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَأْنَاهُمْ  
جُلُودًا عَيْرَهَا لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَرِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

57. Ва касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ба боғхое [аз биҳишт] ворид хоҳем намуд, ки аз зери [дараҳтони] он ҷўйборҳо ҷорӣ аст; ҳамвора дар он хоҳанд монд ва дар он ҷо ҳамсарони покиза доранд ва ононро зери сояҳои густурда [ва анбӯҳ] ҷой медиҳем

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ  
تَحْبِرِي مِنْ تَحْيِنَهَا الْأَنْهَرُ  
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا  
أَرْقَاجٌ مُظَهَّرٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا  
ظَلِيلًا ﴿٨﴾

58. Аллоҳ таоло ба шумо фармон мединад, ки амонашоро [ба таври комил] ба соҳибонашон бозгардонед ва ҳангоме ки миёни мардум доварӣ мекунед, ба адолат доварӣ кунед. Аллоҳ таоло ба амри нек пандатон мединад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шунавои биност

\*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا  
الْأَمْرَتِ إِلَيْنَا أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْنَا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعْلَمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٦٨﴾

59. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло ва паёмбар ва коргузорон [-у фармондехони мусулмони худ] итоат кунед ва агар дар чизе ихтилоф кардед, онро ба [Китоби] Аллоҳ таоло ва [Суннати] паёмбар бозгардонед. Агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон доред, [яқин дошта бошед, ки] ин [бозгашт ва Қуръону Суннат бароятон] беҳтар ва хушфарҷомтар аст

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَطْبِعُوا  
اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِ  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ شُوَّهِمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٦٩﴾

60. [Эй паёмбар] Оё афроде [аз яхудиён]-ро надидай, ки гумон мекунанд, ба он чи бар ту нозил шуда ва он чи пеш аз ту нозил шуда имон овардаанд, ва [-ле] меҳоҳанд барои доварӣ назди Тоғут [ва ҳокимони худкома] раванд? Бо он ки ба эшон дастур дода шудааст, ки ба ў куфр варзанд, ва [-ле] шайтон меҳоҳад ононро дар гумроҳии дуру дарозе қарор диҳад

أَلَمْ تَرَ إِلَيْنَا الَّذِينَ يَرْجِعُونَ أَنَّهُمْ  
ءَامَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ  
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَتَحَكَّمُوا إِلَيْ الظَّلَعُوتِ وَقَدْ  
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ  
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا  
بَعِيدًا ﴿٧٠﴾

61. Ва чун ба онон гуфта шавад: "Ба сүйи он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст [Куръон] ва ба сүйи паёмбари [Ù] биёед", мунофиқонро мебиний, ки аз ту саҳт рӯй мегардонанд

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

62. Пас, чи гуна аст, ки вақте ба [сазои] корҳои бадашон мусибате ба онон мерасад, назди ту меоянд ва ба Аллоҳ таоло савганд ёд мекунанд, ки: "Манзури мо [аз додхоҳӣ назди дигарон чизе] ҷуз некӣ ва тавоғуқ [миёни тарафайн] набудааст"?

فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَّتُهُمْ مُّصِيبَةً  
بِمَا قَدَّمُتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ  
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا  
إِحْسَنَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

63. Инон ҳамон қасоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло медонад, ки чи дар дил доранд. Пас, [эй паёмбар] аз онон рӯй бигардон ва андарзашон бидех ва бо баёни расо [натоичи] кирдорашонро ба эшон гӯшзад кун

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي  
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ  
فَوْلَأْ بَيْلِغًا ﴿٦٣﴾

64. Ва ҳеч паёмбареро нафиристодем, магар барои ин ки ба фармони Аллоҳ таоло [мардум аз вай] итоат кунанд ва агар ҳангоме ки онон [бо ғуноҳу нофармой] бар хештан ситам мекарданд, [то зинда ҳастӣ] наздат меомаданд ва аз Аллоҳ таоло омурзиш меҳостанд, бе тардид Аллоҳро тавбапазири меҳрубон мёёфтанд

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ  
ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ  
فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا  
رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

65. На! Савганд ба Парвардигорат, [эй Мұхаммад] ки онон имон намеоваранд, магар ин ки дар ихтилофоташон туро довар қарор диханд ва аз доварии ту дар дили хеш әхсоси нороқатый нақунанд ва комилан таслим бошанд

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ  
يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ  
لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا  
مِّمَّا قَصَّيْتَ وَيُسَلِّمُوا

٦٥ سَلِيمًا

66. Ва агар [монанди Бани Исройл] бар онон муқаррар мекардем, ки "[нофармонани] худро бикушед ё аз хонаву шаҳратон берун биравед", چуз андаке аз эшон [ба он дастурҳо] амал намекарданд. Ва агар ба он чи андарз дода шуданд, амал мекарданд, бе тардид барояшон беҳтар ва дар пойдоришон [бардин] муассиртар буд

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرُجُوهُمْ مِّنِ  
دِيْرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ  
مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا  
يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ  
وَأَشَدَّ تَنْهِيَّتَنَا ٦٦

67. Ва дар ин сурат, аз пешгоҳи худ подоши бузурге ба онон медодем

وَلَذَا لَا تَنْهِيَّنَاهُمْ مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا

عَظِيمًا ٦٧

68. Ва ба роҳи рост ҳидояташон мекардем

وَلَهُدَيَّنَاهُمْ صِرَاطًا

مُسْتَقِيمًا ٦٨

69. Ва касе, ки Аллоҳ таоло ва паёмбарро итоат кунад, [рӯзи қиёмат] ҳамнишини касоне хоҳад буд, ки Аллоҳ таоло эшонро гиромӣ доштааст, [яъне] бо паёмбарону сиддиқон [тасдиқкунандагони паёмбар] ва шаҳидону солеҳон. Ва ион чи нақу рафиқоне ҳастанд!

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ  
وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ  
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ

رَفِيقًا ٦٩

70. Ин фазлу бахшиш аз ҷониби Аллоҳ таоло аст ва ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло [ба аҳволи бандагон] доност

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى  
بِاللَّهِ عَلَيْمًا ﴿٧٦﴾

71. Эй қасоне, ки имон овардаед, силоҳи худро баргиред, сипас гурӯҳ-гурӯҳ ёк порча [барои ҷиҳод бо душман] раҳсипор гардед

يَا أَئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُرُوا  
حَذِرُكُمْ فَإِنْفِرُوا تُبَاتِ أَوِ  
أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧٧﴾

72. Ва [эй мусулмонон] бе тардид, аз [миёни] шумо қасе ҳаст, ки [ба хотири тарс аз ширкат дар майдони ҷиҳод] сустӣ меварзад ва агар мусибате ба шумо бирасад, мегӯяд: "Аллоҳ таоло ба ман лутф кард, ки ҳамроҳи онон [дар ҷанг] ҳозир набудам"

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ  
أَصَبَّتُكُمْ مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ  
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ  
مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٨﴾

73. Ва [-ле] агар бахшишу ғанимате аз ҷониби Аллоҳ таоло ба шумо расад, ҷунонки гӯё ҳаргиз миёни шумо ва ў [робитай] дӯстӣ набудааст, [бо ҳасрат] мегӯяд: "Эй кош, ман низ ҳамроҳи онон будам ва ба комёбии бузурге мерасидам"

وَلِئِنْ أَصَبَّتُكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ  
لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَلْيَتِنَّ  
كُنْتَ مَعَهُمْ فَأَنْفُرَ فَوْرًا  
عَظِيمًا ﴿٧٩﴾

74. Пас, қасоне, ки зиндагии дунёро ба охират фурӯхтаанд, бояд дар роҳи Аллоҳ таоло пайкор кунанд ва ба ҳар қасе, ки дар роҳи Аллоҳ таоло пайкор кунад, ҳоҳ кушта шавад ё пирӯз гардад, ба зудӣ подоши бузурге ҳоҳем дод

\*فَلَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ  
يَشْرُونَ الْحُجَّاهُ الَّذِينَ بِالْآخِرَةِ  
وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَيُفْتَلُ أَوْ يَعْلَمُ فَسَوْفَ تُؤْتَيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٨٠﴾

75. Ва [эй муъминон] шуморо чи шудааст, ки дар роҳи Аллоҳ таоло ва [барои ёрии] мардону занон ва қӯдакони ситамдида пайкор намекунед? Ҳамон қасоне, ки мегӯянд: "Парвардигоро, моро аз ин шаҳр [-и Макка], ки аҳлаш ситамгоранд, берун бибар ва аз сӯи хеш барои мо ёру корсозе қарор бидех ва аз ҷониби худ ёвару мададгоре бароямон бигумор"

76. Онон, ки имон овардаанд, дар роҳи Аллоҳ таоло пайкор мекунанд ва онон, ки кофиранд, дар роҳи Тоғут [ва ҳокимони худкома] мечанганд. Пас, бо ёрони шайтон бичангед, ки ҳатман, найранг [ва нақшаш] шайтон заиф аст

وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتَلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ  
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَنِ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا  
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا  
وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَإِنَّا  
وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ

نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

الَّذِينَ ءامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ  
فِي سَبِيلِ الظَّلْعُوتِ فَقَتِلُوا  
أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ  
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا  
﴿٧٦﴾

77. [Эй паёмбар] Оё касонеро надидӣ, ки [дар Макка] ба онҳо гуфта шуд: "[Акнун] Даст аз ҷанг бардоред ва намоз барпо доред ва закот бипардозед", ва [-ле] чун [дар Мадина] ҷиҳод бар онон муқаррар шуд, он гоҳ гурӯҳе аз эшон аз мардум [-и мушрики Макка] тарсиданд, монанди тарс аз Аллоҳ таоло ё [ҳатто] бештар ва гуфтанд: "Парвардигоро, ҷаро ҷиҳодро бар мо муқаррар намудӣ? Ҷаро ба мо то муддати кӯтоҳе муҳлат надодӣ [то аз неъматҳои дунявӣ баҳраманд гардем]"? [Ба онон] Бигӯ: "Бархӯрдорӣ [аз лаззатҳои ин] дунё ночиз аст ва барои касе, ки парҳезкор бошад, сарои охират беҳтар аст ва [дар он ҷо] кучактарин ситаме ба шумо наҳоҳад шуд

أَلَمْ تَرِ إِلَى الْأَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفَّارًا  
أَيْدِيهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَإِاعُوْلَى الرِّزْكَوْنَ فَلَمَّا كُتِبَ  
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَحْشِيَّةً اللَّهُ  
أَوْ أَشَدَّ حَشِيَّةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ  
كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا  
أَحْرَجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ  
مَتَّعْ الْدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ  
لَمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلِمُونَ  
فَتَيْلًا ﴿٧٧﴾

78. Ҳар кучо бошед, марг шуморо дармейбад, ҳарчанд дар бурҷҳои устувор бошед. Ва агар ба онон [мунофиқон] хайре [ҳамчун фарзанд ва моли фаровон] бирасад, мегӯянд: "Ин аз ҷониби Аллоҳ таоло аст" ва агар шарре [ҳамчун маргу зиёни молӣ] ба эшон бирасад, [расули Аллоҳро бадном медонанд ва ба ў] мегӯянд: "Ин аз ҷониби туст". [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: "Ҳама [ҷиз] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст". Ҷаро ин қавм ҳозир нестанд, ки суханеро дарк кунанд

أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُوكُمْ  
الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ  
مُشَيَّدَةٌ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ  
يَكُوْلُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا  
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ  
عِنْدِ اللَّهِ فَمَا إِلَّا هَتُؤْلَئِكُ الْقَوْمُ  
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

79. [Эй инсон] Он чи аз некихо ба ту мерасад, аз чониби Аллоҳ таоло аст ва он чи аз бадиҳо ба ту мерасад, аз чониби худи туст. Ва [эй паёмбар] Мо туро барои [ҳидояти] мардум фиристодем ва гувоҳии Аллоҳ таоло [дар ин бора] кофӣ аст

80. Ҳар ки аз паёмбар итоат кунад, дар ҳақиқат, аз Аллоҳ таоло итоат кардааст ва ҳар ки рӯйгардон шавад, [аз ў андуҳгин мабош, эй паёмбар, зоро Mo ҳаргиз] туро бар онон нигаҳбон [-у муроқиб] нафиристодаем

81. Онон [назди ту] мегӯянд: "Фармонбардорем", вале чун аз ҳузурат берун мераванд, гурӯҳе аз онон шабона чизе ҷуз он чи ту гуфтай, тадбир меқунанд ва Аллоҳ таоло ҳар чиро, ки шабона дар сар мепарваранд, сабт меқунад. Пас, аз онон рӯй бигардон ва бар Аллоҳ таоло тавакkal кун ва ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузор [-и ту] бошад

82. Оё дар Қуръон намеандешанд, ки агар аз сӯйи [касе] ғайр аз Аллоҳ таоло буд, ҳатман, ихтилоф [ва таноқузи] бисёре дар он мейфтанд?

مَّا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنْ  
أَلَّهُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ  
فَمَنْ تَقْسِيَكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ  
رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٤﴾

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْلَعَ  
الَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
عَلَيْهِمْ حِفِظًا ﴿٧٥﴾

وَيَقُولُونَ طَاغِيٌّ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ  
عِنْدِكَ بَيْتَ طَالِبِيٍّ مِنْهُمْ عَيْرٌ  
الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا  
يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكُّلْ  
عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٧٦﴾

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ  
كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا  
فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٧٧﴾

83. Ҳангоме ки хабаре аз эминий [ва пирўзӣ] ё тарс [ва шикаст] ба онон мерасад, [бидуни ҳеч таҳқиқе] онро фош месозанд, ва [-ле] агар онро ба паёмбар ва фармондехонашон бозгардонанд, афроде аз онон, ки аҳли [фаҳму] истинбот ҳастанд, ҳатман, [маслиҳати Ҷълъом ё китмони ахборро беҳтар] медонанд. Ва [эй муъминон] агар фазлу раҳмати Аллоҳ таоло бар шумо набуд, ҷуз андаке [ҳамагӣ] аз шайтон пайравӣ мекардед

84. Пас, [эй паёмбар] дар роҳи Аллоҳ таоло пайкор кун. Ту уҳдадори касе ҷуз худ нестӣ, ва [-ле] муъминонро [низ ба ҷиҳод] ташвиқ кун. Умед аст, ки Аллоҳ таоло осеби кофиронро аз шумо боздорад ва Аллоҳ таоло қудраташ бештар ва қайфараш саҳттар аст

85. Касе, ки шафоати писандидае кунад, аз [ҳайри] он насибе ҳоҳад дошт ва касе, ки шафоати нописанде кунад, аз [шарри] он насибе ҳоҳад дошт. Ва Аллоҳ таоло ҳамвора бар ҳар чизе муроқиб аст

86. [Эй муъминон] Ҳар гоҳ бо дуруди самимона ба шумо салом гӯянд, шумо посухи беҳтар ва ё ҳамонанди он бигӯед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора бар ҳар чизе ҳисобгар аст

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنْ أَلَّامِنِ أَوِ  
الْخُوَفِ أَدَأَغُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوا  
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعِلَمُهُ الَّذِينَ  
يَسْتَبِطُونَهُ وَمِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ  
لَآتَيْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

فَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُكَفَّرُ  
إِلَّا نَفْسَكَ وَحْرِضَ الْمُؤْمِنِينَ  
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّرَ بِأَسَأَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بِأَسَأَ  
وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً  
يَكُنْ لَهُ وَنِصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ  
يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ  
كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

وَإِذَا حُيَيْتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُوا  
بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهاً إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

87. Аллоҳ таоло [ки маъбуди ростин аст ва] ҳеч маъбуде чуз Ӧ нест, яқинан, ҳамагӣ шуморо рӯзи қиёмат, ки тардиде дар [вуқуи] он нест, ҷамъ мекунад. Ва кист, ки аз Аллоҳ таоло ростгӯйтар бошад?

88. [Эй муъминон] Шуморо чи пеш омадааст, ки дар мавриди [тарзи рафткор бо] мунофиқон ду гурӯҳ шудаед, ҳол он ки Аллоҳ таоло ононро ба хотири он чи анҷом додаанд, сарнагун сохта [ва ба қуфру гумроҳӣ бозгардонда] аст? Оё меҳоҳед, қасеро, ки Аллоҳ таоло гумроҳ кардааст, ҳидоят кунед? Ва [-ле] ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, роҳе [ба сўйи ҳидоят] барояш наҳоҳӣ ёфт

89. Онон [мунофиқон] орзу мекунанд, ки шумо низ ҳамчун эшон куфр биварзед, то бо ҳам баробар шавед. Пас, ҳеч як аз ононро ба дӯстӣ нагиред, магар он ки [мусулмон шаванд ва] дар роҳи Аллоҳ таоло ҳичрат кунанд. Пас, агар аз [ислом ва ҳичрат] рӯй бартофтанд [ва рафторашонро идома доданд], ҳар ҷо ки онҳоро ёфтед, дастгирашон кунед ва биқушедашон ва аз онон дӯсту ёваре ихтиёр накунед

۹۰ ﴿۱۷﴾  
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
لَا رَبَّ بِفِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ  
اللَّهِ حَدِيقَةً

\*فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ  
فِئَتَّيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا  
كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مِنْ  
أَحَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ  
فَلَنْ تَخْدِلَهُ وَسَيَلَا

وَدُولًا لَوْ تَكُفُّرُونَ كَمَا  
كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا  
تَنْخُجُوا مِنْهُمْ أُولَئِيَّةُ حَتَّىٰ  
يُهَا جِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَإِنْ  
تَوَلُّوْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  
حَيْثُ وَجَدُوكُهُمْ وَلَا تَنْخُذُوا  
مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا

90. Магар онхое, ки бо ҳампаймонани шумо паймон бастаанд ё онхое, ки наздатон меоянд ва аз ҹанг бо шумо ё қавми худ ба танг омадаанд. Ва агар Аллоҳ таоло мекост, ононро бар шумо мусаллат мекард, ки бо шумо бичанганд, пас, агар аз шумо канорагирй карданд ва бо шумо начангиданд ва таслим [-у фармонбардор]-и шумо шуданд, [бидонед, ки дигар] Аллоҳ таоло барои шумо роҳе [барои тачовуз] бар онон қарор надодааст

إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ  
بِيَتَكُّمْ وَبِيَتَهُمْ مِّيقَّةً أَوْ  
جَاءُ رُكُّمَ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ  
يُقْتَلُوكُمْ أَوْ يُقْتَلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَسْلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ  
فَلَقَاتُوكُمْ فَإِنْ أَعْتَرُوكُمْ فَلَمْ  
يُقْتَلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ الْسَّلَمَ  
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

سَيِّلًا

91. [Эй муъминон] Ба зудӣ [гурӯҳи] дигаре [аз мунофиқон]-ро хоҳед ёфт, ки [зоҳиран] меҳоҳанд аз шумо ва қавми худ дар амон бошанд, ва [-ле] ҳар гоҳ ба фитнаи [ширк] бозгардонда шаванд, дар он фурӯ мераванд. Пас, агар аз шумо канора нағирифтанд ва аз дари сулҳу оштӣ ворид нашуданд ва даст аз [ҷанг бо] шумо барнадоштанд, он гоҳ ононро ҳар кучо ёфтед, дастгирашон кунед ва бикушедашон. Онон ҳастанд, ки мо барои шумо алайҳи эшон далели ошкор [барои дастгирӣ ва қатлашон] қарор додаем

سَتَجِدُونَ إِخْرَيْنَ يُرِيدُونَ  
أَنْ يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمُنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ  
مَا رُدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكَسُواْ  
فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرُوكُمْ وَبِلْقُواْ  
إِلَيْكُمُ الْسَّلَامَ وَيَكْفُواْ  
أَكْيَدَيْهِمْ فَخُدُورُهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ  
حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَوْتَكُمْ  
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا

مُبینا

92. Ҳеч мұммине мұчоз нест [иçозат надорад], ки мұмминеро биқушад, магар ба иштибоҳ [ва бекасд]. Ва касе, ки мұмминеро ба иштибоҳ биқушад, бояд як бардаи мұммин озод кунад ва хұнбаҳое ба хонаводаи ў [ба ворисони мақтуп] бипардозад, магар ин ки онҳо гузашт кунанд. Ва агар [мақтуп] аз қавме бошад, ки душманони шумо ҳастанд ва [худи] ў мұммин аст, озод карданы як бардаи мұммин [ба унвони каффора коғы аст, зеро коғир аз мұммин ирс намебарад] ва агар [мақтуп мұммин набошад, вале] аз қавме бошад, ки миёни шумо ва эшон паймоне барқарор аст, бояд хұнбаҳое ба хонаводаи ў бипардозад ва як бардаи мұмминро [низ] озод кунад. Ва ҳар ки [тавони молй надошт ё бардае барои озод кардан] наёфт, пас, [бояд] ба унвони тавбае ба даргоҳи Аллоҳ таоло ду моҳ паёпай рўза бигирад. Ва ҳамвора Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

93. Ва ҳар кас мұмминеро амдан ба қатл бирасонад, кайфараш дузах аст, [ки] дар он چовидона мемонад ва Аллоҳ таоло бар вай ғазаб мекунад ва ўро аз раҳмати хеш дур месозад ва азоби бузурге барояш омода сохтааст

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ  
مُؤْمِنًا إِلَّا حَظًّا وَمَنْ قُتِلَ  
مُؤْمِنًا حَظًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيقَاتٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا  
حَكِيمًا

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُنْعِمًا  
فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ حَلِيلًا فِيهَا  
وَعَصِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ  
وَأَعَدَ لَهُ وَعْدًا بَعِظِيمًا

94. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки дар роҳи Аллоҳ таоло [барои ҷиҳод] раҳсипор шудед, [пахлуҳои корро ҳуб] баррасӣ кунед ва ба қасе, ки изҳори сулҳу ислом намуд, нағӯед: "Ту мӯъмин нестӣ", то [битавонед ўро бикушед ва ғаноиму] сармояи нопойдори дунёро ба даст оваред, зеро ғаниматҳои бисёре [барои шумо] назди Аллоҳ таоло аст. Шумо низ қаблан ин чунин будед [ва имонатонро пинҳон мекардед], сипас Аллоҳ таоло бар шумо миннат ниҳод [ва ҳидоят шудед]. Бинобар ин, ба дурустӣ баррасӣ кунед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст

95. Он мӯъминон [-и хонанишин]-е, ки бидуни ҳеч беморӣ ва ранҷе аз ҷиҳод бознишастанд, бо муҷоҳидоне, ки дар роҳи Аллоҳ таоло бо молу ҷони худ ҷиҳод карданд, [ҳаргиз] яксоn нестанд. Аллоҳ таоло қасонеро, ки бо молу ҷонашон ҷиҳод карданд, бар хонанишинон ба мартабаи [бузург] бартарӣ бахшидааст ва Аллоҳ таоло бар ҳар як [аз муҷоҳидон ё хонанишинони маъзур] ваъдаи наку додааст, ва [-ле] Аллоҳ таоло муҷоҳидонро бар хонанишинон бо подоши бузург бартарӣ додааст

96. [Подошё, ки] Ба унвони дараҷоту омурзиш ва раҳмате аз [пешгоҳи] ӯ [насибашон мегардад] ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا  
ضَرَبُتْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا  
وَلَا تَقُولُوا يَمْنَ الْقَنْ إِلَيْكُمْ  
أَسَلَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبَعُونَ  
عَرَضَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَعِنَدَ اللَّهِ  
مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلُ فَمَنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ  
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ حَسِيرًا ﴿٤٦﴾

لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنْ  
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِكَ الظَّرَرِ  
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يَأْمُولُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ  
الْمُجَاهِدِينَ بِآمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  
عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ  
الَّهُ أَخْسَنُ وَفَضَّلَ اللَّهُ  
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴿٤٧﴾

دَرَجَاتٍ مُّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً  
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٨﴾

97. Касоне, ки [бо мондан дар сарзамини куфр] нисбат ба хеш ситамгор буданд, [вақте] фариштагон чонашонро мегиранд, [ба онон] мегүянд: "Дар чи [хол] будед"? Посух медиҳанд: "Мо дар замин аз ситамдидагон будем". [Фариштагон] Мегүянд: "Оё замини Аллоҳ таоло густурда набуд, то дар он муҳочират кунед [ва имонатонро ҳифз намоед]"? Пас, чойгоҳашон дузах аст ва чи бад саранчомест!

98. Магар мардону занон ва кӯдакони ситамдидае, ки наметавонанд чорае бияндешанд ва роҳ ба чойе намебаранд

99. Пас, онон [ки узре доранд] умед аст, ки Аллоҳ таоло аз эшон даргузарад ва ҳамвора Аллоҳ таоло баҳшояндаи омурзгор аст

100. Ва ҳар ки дар роҳи Аллоҳ таоло ҳичрат кунад, дар замин сарпаноҳи бисёр ва кушоише [дар рӯйӣ ва кор] меёбад ва касе, ки ба қасди ҳичрат ба сӯйи Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз хонааш хориҷ шавад ва он гоҳ маргаш фаро расад, ҳатман, подошаш бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
ظَالِمِيْنَ أَنفُسِهِمْ قَاتُلُوا فِيمَا كُنُشُ  
قَاتُلُوا كُنَّا مُسْتَصْعِفِينَ فِي  
الْأَرْضِ قَاتُلُوا أَلَّمْ تَكُنْ أَرْضٌ  
اللَّهُ وَاسِعَةٌ فَتَهَا حِجْرُوا فِيهَا  
فَأُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٤٧﴾

إِلَّا مُسْتَصْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدِنَ لَا  
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ  
سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ  
عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا  
عَفُورًا ﴿٤٩﴾

\*وَمَن يُهَا حِرْزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يَحِدُّ فِي الْأَرْضِ مُرَغَّماً كَثِيرًا  
وَسَعَةٌ وَمَن يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ  
مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ  
يُدْرِكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ رَقَعَ أَجْرُهُ  
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

101. Ва [эй мульминон] ҳар гоҳ дар замин сафар кунед, агар тарсидед, онон, ки куфр варзишанд, бар шумо зиёне бирасонанд, гуноҳе бар шумо нест, ки аз [ракаоти] намоз бикоҳед [ва онро шикаста бихонед], зоро кофирон ҳамвора бароятон душмани ошкоре ҳастанд

102. Ва [эй паёмбар] чун [вақти чанг] дар миёни онон будӣ ва барояшон намоз барпо доштӣ, пас, бояд гурӯҳе аз онон бо ту [ба намоз] истанд ва [ҳамчунин] бояд ҷангафзорҳояшонро бо худ баргиранд [ва як ракаатро ҳамроҳи ту бихонанд ва намозро ба сурати фуродо (танҳо) идома диганд] ва чун саҷда карданд [ва намозашон тамом шуд], бояд пушти саратон қарор гиранд ва бояд он дастае, ки намоз нахондаанд, биёянд ва [як ракаат] бо ту намоз бихонанд [ва пас аз ин ки намозат ба поён расид, идомаи намозашонро комил кунанд] ва [онон низ] бояд эҳтиёт кунанд ва ҷангафзорҳояшонро [дар намоз бо худ] баргиранд, [зоро] кофирон умединдоранд, ки шумо аз ҷангафзорҳо ва таҷизоти худ ғофил шавед, то якбора бар шумо битозанд. Ва агар аз борон [ё монеаҳои дигар] дар ранҷ будед ва [ё] бемор [ва маҷруҳ] будед, гуноҳе бар шумо нест, ки ҷангафзорҳои худро [бар замин] бигзоред, вале ҷониби эҳтиётро риоя кунед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло барои кофирон азоби ҳоркунанда муҳайё кардааст

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا  
مِنَ الْأَصْلَوَةِ إِنْ خَفْشُمْ أَنْ  
يَقْتَنِسْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا

﴿١﴾ مُهِينًا

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْمَتْ لَهُمْ  
الْأَصْلَوَةَ فَلَمْ تَقْتُلُمْ طَالِبَةَ مَوْهِمْ  
مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوكُمْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا  
سَجَدُوكُمْ فَلَيُكُونُوا مِنْ  
وَرَآءِكُمْ وَلَتَأْتِ طَالِبَةَ أُخْرَى  
لَمْ يُصَلِّوكُمْ فَلَيُصَلِّوكُمْ مَعَكَ  
وَلَيَأْخُذُوكُمْ حَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ  
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ  
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ  
فَيَمْلِئُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً  
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ  
كَانَ بِكُمْ أَذَى وَمِنْ مَطْرِأً  
كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا  
أَسْلِحَتَكُمْ وَأَخْدُوكُمْ حَذْرَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

﴿٢﴾ مُهِينًا

103. Пас, чун намозро ба поён расонидөд, Аллохро [дар ҳама ҳол] истода ва нишаста ва бар паҳлу хуфта [хобида] ёд кунед; ва ҳар гоҳ оромиш ёфтед [ва тарс аз байн рафт], намозро [комил] барпо доред, [чаро ки] бе тардид, намоз [фаризаест, ки] дар авқоти муайяне бар муъминон вочиб шудааст

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا  
اللَّهَ فِيهَا وَقُوْدُداً وَعَلَى  
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْسَأْنَتُمْ  
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ  
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَيْبَراً

مَوْفُوتًا ﴿١٣﴾

104. Ва [эй муъминон] дар таъқиби он гурӯх [душман] сустй накунед. Агар шумо [аз хастагӣ ва ҷароҳат] ранҷ мебаред, онон низ чунон ки шумо ранҷ мебаред, ранҷ бурдаанд, вале шумо умеде ба Аллоҳ таоло доред, ки онон надоранд. Ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

وَلَا تَهْنُوا فِي أَبْيَاعِ الْقَوْمِ إِنْ  
تَكُونُوا تَأْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُؤْمِنَ  
كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ  
مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا

حَكِيمًا ﴿١٤﴾

105. [Эй паёмбар] Мо [ин] китобро ба ҳақ бар ту нозил кардаем, то ба [муциби] он чи Аллоҳ таоло ба ту омӯхтааст, дар миёни мардум доварӣ кунӣ ва мудофеи хиёнаткорон мабош

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْ  
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّا أَرْنَيْكَ  
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ

حَصِيمًا ﴿١٥﴾

106. Ва аз Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳ. Бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

107. Ва аз қасоне, ки [бо иртикоби гуноҳ] ба худ хиёнат мекунанд, дифоъ накун, [чаро ки] бе гумон, Аллоҳ таоло ҳар киро хиёнаткор [ва] гунаҳгор бошад, дӯст намедорад

وَلَا تُجَدِّلْ عَنِ الَّذِينَ  
يَخْتَنُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّلَنَا أَثِيمًا ﴿١٧﴾

108. Онҳо [зишткориҳои худро] аз мардум пинҳон медоранд, vale наметавонанд, чизеро аз Аллоҳ таоло пинҳон кунанд ва [ҳол он ки] Ўҳамроҳашон аст, он гоҳ, ки шабона чораандешӣ мекунанд ва [аз сари дурӯғу ифтиро] суханоне мегӯянд, ки Ўҳамеписандад ва Аллоҳ таоло ҳамвора ба он чи мекунанд, ихота дорад

109. Ҳон! Шумо қасоне ҳастед, ки дар зиндагии дунё аз онон дифоъ кардед. Пас, кист, ки рӯзи қиёмат дар баробари Аллоҳ таоло аз онон дифоъ кунад? Ё чи қасест, ки [муроқибу] коргузорашон бошад?

110. Ва ҳар ки амали ношоистае муртакиб шавад ё [бо нофармонӣ аз дастури Аллоҳ таоло ва расулаш] ба худ ситам кунад, [ва] сипас аз Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳад, Аллоҳро омурзандай меҳруbon хоҳад ёфт

111. Ва ҳар ки гуноҳе муртакиб шавад, пас, танҳо ба зиёни хеш [чунин] мекунад ва Аллоҳ таоло ҳамвора донои ҳаким аст

112. Ва ҳар ки хато ё гуноҳе муртакиб шавад, сипас онро бар гардани бегуноҳе бияндозад, ҳатман, [бори] буҳтон ва гуноҳи ошкореро бар дӯш гирифтааст

يَسْتَخْفُونَ مِنْ أَنْتَ أَنْتَ وَلَا  
يَسْتَخْفُونَ مِنْ أَنْتَ وَهُوَ مَعْنَمٌ  
إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرَضِي مِنْ  
الْقُولُّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

۱۸۷ مُحِيطًا

هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلُّمْ عَنْهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِّلُ  
الَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ  
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ  
نَفْسَهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ أَلَّهُ يَعِدْ  
الَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

۱۸۸

وَمَنْ يَكُسِّبْ إِنْمَاءَ فَإِنَّمَا  
يَكُسِّبُهُ وَعَلَى نَسْبِهِ وَكَانَ  
الَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

۱۸۹

وَمَنْ يَكُسِّبْ حَطَبَةً أَوْ إِلْشَدَّا  
لَمْ يَرِمْ بِهِ بَرِيقًا فَقَدْ أَحْتَمَ  
بُهْتَنَّا وَإِنَّمَا مُبِينًا

۱۹۰

113. Ва [эй паёмбар] агар фазли Аллоҳу раҳматаш бар ту набуд, гурӯҳе аз онон қасд доштанд, ки туро гумроҳ кунанд [то ноодилона қазоват кунӣ], ва [-ле] чуз худашон [касе]-ро гумроҳ намесозанд ва ҳеч зиёне ба ту намерасонанд. Ва Аллоҳ таоло китоб [Қуръон] ва ҳикмат [Суннат]-ро бар ту нозил кард ва он чиро намедонистӣ, ба ту омӯҳт ва ҳамвора фазли Аллоҳ таоло бар ту бузург [-у бисёр] будааст

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ  
وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّ طَلِيفَةٌ مِّنْهُمْ  
أَن يُضْلِلُوكُمْ وَمَا يُضْلِلُونَ إِلَّا  
أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ  
شَيْءٍ وَأَنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا  
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۱۱۳

114. Дар бисёре аз розгӯихои онон [мардум] хайре нест, магар [дар гуфтори] касе, ки ба [додани] садақаे ё коре писандида ё созише миёни мардум фармон дидад. Ва ҳар ки барои хушнудии Аллоҳ таоло чунин кунад, ба зудӣ подоши бузурге ба вай хоҳем дод

\* لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ  
إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ  
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ أُنْتَعَاءً  
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا ۱۱۴

115. Ва ҳар кас аз он ки [роҳи ҳақ ва] ҳидоят барояш равшан шуд, бо паёмбар муҳолифат кунад ва аз роҳе чуз роҳи муъминон пайравӣ кунад, ўро ба он чи [барои худ баргузида ва аз он] пайравӣ кардааст, вомегузорем ва ба дузах мекашонем. Ва [ҳаққо, ки дузах] чи бад ҷойгоҳест!

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ  
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعَ غَيْرَهُ  
سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ تُؤْلِهِ مَا تَوَلَّ  
وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  
مَصِيرًا ۱۱۵

116. Аллоҳ таоло [ин] гунохро, ки ба ў ширк оварда шавад, ҳатман, намеомурзад ва ба қуз он [ҳар гунохе]-ро барои ҳар ки биҳоҳад, меомурзад ва ҳар ки ба Аллоҳ таоло ширк оварад, пас, бе тардид, дар гумроҳии дуру дарозе афтодааст

117. [Мушрикон] Ба ҷойи Аллоҳ таоло бутҳои модинае [ҳамчун Лоту Уззо]-ро меҳонанд ва [дар ҳақиқат] қуз шайтони саркашро намеҳонанд

118. [Ҳамон ки] Аллоҳ таоло ўро аз раҳмати хеш дур соҳт ва ў гуфт: "Аз бандагони Ту саҳми муайян барҳоҳам гирифт

119. Ва мусалламан, ононро гумроҳ мекунам ва ба орзуҳои ботил меафканам ва ба эшон дастур медиҳам, ки гӯши чаҳорпоёнро бишкофанд ва водорашон мекунам, то оғариниши Аллоҳро тафийир диҳанд". Ва ҳар ки шайтонро ба ҷойи Аллоҳ таоло дӯст [-у корсози] худ гирад, ҳатман, зиёни ошкор кардааст

120. [Оре] Шайтон ба онон ваъда медиҳад ва дар [доми] орзуҳо меандозадашон ва ба онон ваъдае қуз фиреб намедиҳад

121. Онон [пайравони шайтон] ҷойгоҳашон дузах аст ва аз он ҳеч роҳи фироре намеёбанд

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ  
وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِمَّن يَشَاءُ  
وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ  
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣﴾

إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّهَا  
وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا  
مَرِيدًا ﴿١٤﴾

لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَنْجِذَنَ مِنْ  
عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١٥﴾

وَلَأَخْلِنَنَّهُمْ وَلَأُمْتَنِيَنَّهُمْ  
وَلَا مُرَأَتَهُمْ فَلَيُبَيِّنُنَّ عَادَانَ  
أَلَّا نَعْلَمُ وَلَا مُرَأَتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ  
خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذَ  
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَقَدْ خَسِرَ حُسْرًا مُّبِينًا ﴿١٦﴾

يَعِدُهُمْ وَبِمَنِيَّهُمْ كُلُّ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٧﴾

أُولَئِكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا  
يَحِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٨﴾

122. Ва касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ба зудӣ ононро дар боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунем, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорист, ҷовидона дар он ҳоҳанд монд, ваъдаи Аллоҳ таоло ҳак аст ва қист, ки дар гуфтор [-у ваъдаҳояш] аз Аллоҳ таоло ростгӯйтар бошад?!

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ سَنْدِخْلُهُمْ جَنَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ  
حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ  
قِيلَّا

123. [Эй мусулмонон, начоту раstagорӣ вобаста] Ба орзуҳои шумо ва орзуҳои аҳли китоб нест. Ҳар кас кори ношистае анҷом диҳад, ба қайфараш ҳоҳад расид ва ҷуз Аллоҳ таоло барои худ дӯсту ёваре наҳоҳад ёфт

لَيْسَ بِأَمَانَيْكُمْ وَلَا أَمَانَى  
أَهْلُ الْكِتَابَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا  
يُجْزَءُ بِهِ وَلَا يَجْدُ لَهُ دُونَى  
اللَّهُ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا

124. Ва ҳар кас, аз зану мард, ки корҳои шоиста қунад ва муъмин бошад, [ҳамаи] онон вориди биҳишт мешаванд ва ба андозаи зарраи ноҷизе [ҳатто ба андозаи шикофи ҳастаи ҳурмо низ] ба эшон ситам наҳоҳад шуд

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ  
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا  
يُظْلَمُونَ تَقْيِيرًا

125. Ва чи касе некоинтар аз қасест, ки худро таслими Аллоҳ таоло карда ва нақуқор аст ва аз оини Иброҳими ҳақгаро пайравӣ намудааст? Ва Аллоҳ таоло Иброҳимро ба дӯстии худ баргузид

وَمَنْ أَحَسَنُ دِيَنَا مِنْ أَسْلَمَ  
وَجْهَهُ اللَّهُ وَفُوْحُسْسُ وَأَتَّبَعَ  
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَنْهَدَ اللَّهُ  
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

126. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло ҳамвора ба ҳар ҷизе иҳота дорад

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
مُّحِيطًا

127. Ва [эй паёмбар, мусулмонон] аз ту дар бораи занон назархой меқунанд; Бигү: "Аллоҳ таоло дар бораи онон фатво медиҳад ва дар он чи аз китоб [Қуръон] бар шумо хонда мешавад, [низ] омадааст, ки [хукми Ў] дар бораи духтарони ятиме, ки ҳаққи муқаррашон [аз маҳрияни ворис]-ро намепардозед ва майл ба издивоч бо онон надоред [ва аз рӯи тамаъ дар амволашон ононро аз издивоч манъ меқунед] ва [ҳамчунин, дастураш дар мавриди] кӯдакони нотавон [ин аст], ки: "Дар ҳаққи ятимон ба адлу инсоф бикӯшед" ва ҳар он чи аз некиҳо, ки анҷом медиҳед, Аллоҳ таоло ба он огоҳ аст

128. Ва агар зане аз носозгорӣ ё рӯйгардонии шавҳараш бим дошт, пас, бар он ду нафар гуноҳе нест, ки бо [сарфи назар аз барҳе ҳуқӯқ ва вазоиф] бо яқдигар оштӣ кунанд. Ва оштӣ беҳтар [аз талоқ] аст ва [-ле тамаъ ва] бухл нафсҳоро фаро гирифтааст [ва ҳеч кас аз ҳаққи хеш намегузарад] ва агар ҳеки кунед ва парҳезкорӣ пеша созед, ҳатман, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст

129. Ва [шумо мардон] ҳарчанд бикӯшед, ҳаргиз наметавонед [аз назари муҳаббати қалбӣ] миёни занон адолат барқарор кунед, пас, яксара [ба яке майл накунед ва] аз яке рӯ нагардонед, ки ўро билотаклиф раҳо кунед. Ва агар созиш намоед ва парҳезкорӣ кунед, бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ  
إِنَّ اللَّهَ يُفْتَيِكُمْ فِيهَا وَمَا يُعْلَمُ  
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَّسَعُ  
النِّسَاءُ الَّتِي لَا تُؤْثِنُهُنَّ مَا  
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ  
تَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَيْنَ مِنْ  
الْأَوْلَادِنَ وَأَنْ تَقْوُمُوا لِلْيَتَّسَعُ  
بِالْعَصْطِ وَمَا تَعْلَمُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

١٧٦

وَإِنْ أَمْرَاهُ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا  
نُشُورًاً أَوْ إِغْرِاصًا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأَخْضَرَتِ الْأَنْثُرُنِسِ الْشَّعْرَ وَإِنَّ  
تُحِسِّنُو وَتَنْتَهُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

١٧٧

وَلَنْ تَسْتَطِعُو أَنْ تَعْدِلُو بَيْنَ  
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا  
تَبْيَلُوا كُلَّ مُمْلِلٍ فَتَذَرُّوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُو وَتَنْتَهُو  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

١٧٨

130. Ва агар он ду [зану шавхар] аз яқдигар чудо шаванд, Аллоҳ таоло ҳар яке аз ононро аз күшшиш [ва бахшиши] хеш бениёз месозад ва Аллоҳ таоло ҳамвора күшшишгару ҳаким аст

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّ مِنْ  
سَعْيَهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

131. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст аз они Аллоҳ таоло аст ва мо ба қасоне, ки пеш аз шумо ба онон китоб [-и осмонӣ] дода шуд ва [ҳамчунин] ба шумо супориш кардем, ки: "Аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсад]" ва агар коғир шудед, [бидонед, ки] он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا أَذْنِينَ  
أُولَئِنَّا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنَ  
تَكُنُمُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي  
الْأَسْمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ  
اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٣١﴾

132. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст ва ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузор [-и бандагон] бошад

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٢﴾

133. Эй мардум, агар Ў бихоҳад, шуморо аз миён мебараф ва дигаронро меоварад ва Аллоҳ таоло ҳамвора бар ин [кор] тавоност

إِن يَكُنْ يَدْهُبُكُمْ أَيْمَانًا النَّاسُ  
وَيَأْتِيُكُمْ بِأَخْرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ  
ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿٣٣﴾

134. Ҳар ки [дар қиболи корҳояш] подоши дунёро мекоҳад, пас, [бидонад, ки] подоши дунё ва охират назди Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло ҳамвора шунавуви биност

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٤﴾

135. Эй касоне, ки имон овардаед, барподорандай адолат бошед [ва] барои Аллоҳ таоло шаҳодат дихед, агарчи ба зиёни худатон ё падару модар ва наздикон [-и шумо] бошад. Агар [яке аз ду тарафи даъво] тавонгар ё ниёзманд бошад, [боз ҳам] Аллоҳ таоло [аз шумо] ба он ду нафар сазовортар аст, пас, аз ҳавои нафс пайравӣ накунед, ки [аз ҳақ] мунҳариф мешавед. Ва агар забонро бигардонед, [ва ҳақро таҳриф кунед] ё [аз изҳори он] худдорӣ намоед, мусалламан, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст

136. Эй касоне, ки имон овардаед, ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва китобе, ки бар ў нозил кардааст ва [ба ҳар] китобе, ки пеш аз ин фиристодааст, имон биёваред [ва бар он пойдор бошед] ва ҳар, ки ба Аллоҳ таоло ва фариштагони Ў ва китобҳову паёмбаронаш ва рӯзи қиёмат куфр биварзад, бе тардид, дар гумроҳии дуру дарозе афтодааст

137. Бе тардид, касоне ки имон оварданӣ, сипас коғир шуданд ва пас аз он имон оварданӣ ва боз коғир шуданд ва он гоҳ бар қуфри [худ] афзуданд, Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он нест, ки ононро бибахшояд ва ба роҳ [-и рост, ки ба саодати абадӣ хатм мегардад] ҳидояташон кунад

\*يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا  
فَوَمِنْ يَأْلِمُ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ  
وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَلَدَيْنِ  
وَالآتَّقَرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ  
فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
تَتَبَعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
تَأْمُرُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٢٥﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي  
نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  
الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ  
يَكُنْ فَرَّارًا بِاللَّهِ وَمَمَّا لِكِيهِ  
وَكُثُرَ بِوَرْسُلِهِ وَالْكِتَابِ الْآخِرِ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٢٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا  
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  
أَرْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ  
لِيُغَفِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ  
سَيِّلًا ﴿١٢٧﴾

138. [Эй паёмбар] Ба мунофиқон хабар бидех, ки азоби дарднок барояшон [дар пеш] аст

139. [Хамон] Касоне, ки кофиронро ба чойи мұмминон ба дүстій бармегузинанд. Оё сарбаландиро назди онон мечүянд? Пас, [бояд бидонанд, ки] ҳамаи сарбаландй аз они Аллоҳ таоло аст

140. Ва [эй мұмминон] мусалламан, [Аллоҳ таоло ин ҳукмро] дар ин китоб [Күръон] бар шумо нозил кардааст, ки: "Чун шунидед [афроде] оёти Аллохро инкор мекунанд ва онро ба тамасхур мегиранд, бо онон нанишинед, то ба сухани дигар билардозанд. [Агар бо онон биншинед] Дар ин сурат, ҳатман, шумо [низ] ҳаммонанди онон хоҳед буд". Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамаи мунофиқон ва кофиронро дар дузах гирд меоварад

بَتَّرِ الْمُنَفِّقِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا ﴿٢٨﴾

الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفَّارِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
أَبْيَغُونَ عِنْدَهُمْ أَعْزَّةٌ فَإِنَّ  
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  
أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَائِيَةَ اللَّهِ  
يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا  
تَعْدُدُوا مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُضُوا فِي  
حَدِيثٍ عَيْرِهٍ إِنَّكُمْ إِذَا  
مَنَّاهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعٌ  
الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِينَ فِي

جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿٣٠﴾

141. [Ҳамон] Касоне, ки [аз сари бадхоҳӣ ҳамвора] шуморо зери назар доранд, агар пиrўзӣ ва кушоиш аз ҷониби Аллоҳ таоло насибатон гардад, мегӯянд: "Магар мо бо шумо набудем"? Ва агар баҳрае насиби кофирон гардад, [ба онон] мегӯянд: "Магар мо пуштибонатон набудем ва шуморо аз [газанди] муъминон боз надоштем"? Пас, Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат миёни шумо довварӣ мекунад ва Аллоҳ таоло ҳаргиз барои кофирон роҳе [барои тасаллут] бар муъминон қарор надодааст

الَّذِينَ يَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ  
كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنْ أَنْفُسِهِ فَالْأُولُوْ  
أَلْمَ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكُفَّارِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلْمَ  
سَتَحْوِدُ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعُكُمْ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْأَللَّهُ يَحْكُمُ  
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ  
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِينَ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

142. Бе тардид, мунофиқон [бо дурӯғгӯй ва тазоҳурашон] бо Аллоҳ таоло фиребкорӣ мекунанд [ва ҳол он ки ба сазои рафторашон] Аллоҳ таоло фиребдиҳандай оноаст; ва чун ба намоз барҳезанд, бо сустӣ ва коҳилий бармехезанд [ва] бо мардум риёкорӣ мекунанд ва Аллоҳро ҷуз андаке ёд намекунанд

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ  
وَهُوَ خَلِدٌ عُمُمٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ  
الْأَصْلَوةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَأَءُونَ  
النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا  
قَيْلَلًا ﴿١٤٢﴾

143. [Мунофиқон] Байни ин ду [гурӯҳ: муъминон ва кофирон] саргаштаанд, на бо инонанд ва на бо онон. Ва [эй паёмбар] ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, роҳе барои [ҳидояти] ўнаҳоҳӣ ёфт

مُذَبَّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ  
هَوْلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَنْوَلَاءِ وَمَنْ  
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَ  
سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

144. Эй касоне, ки имон овардаед, кофиронро ба чойи муъминон, дўстони [худ] нагиред. Оё мекоҳед, барои Аллоҳ таоло далели ошкоре ба зиёни худ [барои азоб] падид оваред?

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَشْكِدُوا الْكُفَّارِ إِلَيْآ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ  
تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا  
۝

مُبِينًا

145. Ҳамоно мунофиқон дар фурӯтарин дараҷоти дузаханд ва ҳаргиз ёваре барояшон наҳоҳӣ ёфт

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ  
الْأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَرَىٰ رَبَّنَ يَحْدِهِ لَهُمْ

نَصِيرًا

146. Магар онон, ки тавба карданд ва [ботини хешро] ислоҳ намуданд ва ба [китоби] Аллоҳ таоло тамассук ҷустанд ва дини худро барои Аллоҳ таоло холис гардонданд. Пас, ион бо муъминонанд ва Аллоҳ таоло ба муъминон подоши бузурге ҳоҳад дод

إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا وَاصْلَحُوا  
وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا  
دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتَ إِلَهُ  
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

۱۴۶

147. Агар шукр кунед ва имон оваред, Аллоҳ таоло чи ниёзе ба мучозоти шумо дорад? Ва Аллоҳ таоло ҳамвора шукрғузори доност

مَا يَقْعُلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ  
شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
شَاكِرًا عَلَيْمًا

۱۴۷

148. Аллоҳ таоло бадгӯии ошкорро дўст намедорад, магар аз ҷониби касе, ки ба ў ситам шудааст [ва noctor забон ба шикояту нафрин мекушояд]. Ва Аллоҳ таоло ҳамвора шунавову доност

\* لَا يُحِبُّ اللَّهُ أَجْهَرَ بِالسُّوءِ  
مِنَ الْفُوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ  
الَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

۱۴۸

149. Агар кори некро ошкор кунед ё онро пинҳон доред ё аз бадй [ва ситаме, ки ба шумо расидааст] даргузаред, пас, [бидонед, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора омурзандай тавоност

إِنْ تُبَدِّلُوْ حَيْرًا أَوْ تُخْفِهُوْ أَوْ  
تَعْفُواْ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

150. Касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш куфр меварзанд ва меҳоҳанд миёни Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш чудой андозанд ва мегӯянд: "Мо ба баъзе имон дорем ва баъзеро инкор мекунем" ва меҳоҳанд дар ин [миён байні куфру имон барои худ] роҳе баргузинанд

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ  
بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَمْوِلُونَ  
نُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ  
وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُواْ بَيْنَ  
ذَلِكَ سَيِّلًا ﴿١٥٠﴾

151. Ононанд, ки ба ростӣ, кофиранд ва мо барои кофирон азоби хоркунандае муҳайё кардаем

أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ حَقًا  
وَأَعْنَدُنَا لِلْكُفَّارِينَ عَذَابًا  
مُهِبَّتًا ﴿١٥١﴾

152. Ва касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш имон оварданд ва миёни ҳеч қадом аз онон фарқ намегузоранд, ба зудӣ [Аллоҳ таоло] подошашонро ато мекунад ва Аллоҳ таоло ҳамвора омурзандай меҳрубон аст

وَالَّذِينَ ءامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهِمْ  
أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

153. [Эй паёмбар] Ахли китоб аз ту меҳоҳанд, ки [ба нишонаи ростгӯй] барояшон китобе аз осмон нозил кунӣ. [Ин дарҳосташонро бузург машмур, зеро онон] Аз Мӯсо [чизи бузургтар ва] ачибтар аз ин хостанд ва гуфтанд: "Аллоҳро ошкоро ба мо нишон бидех". Он гоҳ ба хотири дарҳости ноҳақашон, соиқа [ё марге] ононро фурӯгирифт, он гоҳ [чун Аллоҳ таоло ононро дубора зинда кард] пас аз он ки нишонаҳои ошкор барояшон омад, гӯсолапарастӣ карданд, ва [-ле мо пас аз он ки тавба карданд] аз он [гуноҳашон низ] даргузаштем ва ба Мӯсо далели ошкор бахшидем

154. Ва ба сабаби паймон [гирифтан аз] онон [кӯҳи] Тӯрро болои сарашон барафроштем ва ба эшон гуфтем: "Бо фурӯтаний аз дарвоза [-и Байт-ул-муқаддас] ворид шавед" ва [ҳамчунин] ба онон гуфтем: "Ҳурмати шанберо нашканед [ва аз сайди моҳӣ даст бикашед]" ва аз онон паймони саҳту устувор гирифтем

155. Пас, ба [сазои] паймоншиканишон ва инкорашон нисбат ба оёти Аллоҳ таоло ва куштори ноҳақи онон [аз] паёмбарон [лаънаташон кардем] ва [ба хотири ин] суханашон, ки: "Дилҳои мо [ҷойи сухани ҳақ нест ва] пӯшида аст", балки Аллоҳ таоло ба хотири куфрашон бар дилҳояшон муҳр задаст. Бинобар ин ҷуз андаке имон намеоваранд

يَسْكُلُكَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَنْ تُنَزِّلَ  
عَلَيْهِمْ كَيْتَبًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ  
سَأَلُوا مُوسَى أَكَبَرَ مِنْ ذَلِكَ  
فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهَرًا  
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنْعَةُ إِطْلَمِيهِمْ ثُمَّ  
أَخْذَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمْ أَبْيَتْتُ فَعَفَوْنًا عَنْ  
ذَلِكَ وَعَانِيَتَا مُوسَى سُلْطَنًا  
مُبِينًا ﴿١٥٣﴾

وَرَعَنَا فَوْقُهُمُ الظُّرُورَ بِيَسْتَقْبَهُمْ  
وَقُلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا الْبَابَ  
سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي  
الْسَّبَّتِ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِيَثَاقًا  
عَلِيَّطًا ﴿١٥٤﴾

فِيمَا نَحْضُمُهُمْ مِيَثَاقُهُمْ وَكُفَرُهُمْ  
إِيَّا يَتَبَتَّهُ اللَّهُ وَقَاتَلَهُمُ الْأَثْيَارَ  
بِعَيْرٍ حَقِّ وَقُولِيمُ قُلُوبُنَا غُلْفٌ  
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفَرِهِمْ  
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

156. Ва [низ] ба сазои куфрашон ва он түхмати бузурге, ки ба Марям заданд

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ

بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

157. Ва [ононро лаънат кардаем ба хотири ин] суханашон, ки: "Mo Maseх – Исо писари Марям – паёмбари Аллоҳро куштем", дар ҳоле ки на ўро куштанд ва на ба дор овехтанд, валие [амр] бар онон муштабаҳ шуд [ва мардеро, ки шабехи Исо буд, ба дор кашиданд] ва касоне, ки дар бораи ў ихтилоф карданд, ҳатман, дар борааш дучори тардиданд ва ҳеч илме бад-он надоранд, магар он ки аз гумон пайравӣ мекунанд ва яқинан, ўро нақуштанд

وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ  
عِيسَى اُبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ  
وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ  
شِّيَهُ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَلَفُوا  
فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ  
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تَبَاعَ الظَّنُّ وَمَا  
قَاتَلُوهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

158. Балки Аллоҳ таоло ўро ба сўии Хеш боло бурд. Ва Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

بَلْ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

159. Ва [касে] аз аҳли китоб нест, магар ин ки пеш аз маргаш, ҳатман, ба ў [Исо] имон меоварад ва рӯзи қиёмат [низ] вай бар [куфру имони] онон гувоҳ хоҳад буд

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا  
لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

160. Пас, ба сазои ситаме, ки аз яхудиён сар зад ва ба сабаби боздоштани бисёре [аз мардум] аз роҳи Аллоҳ таоло, [мо низ] чизҳои покизаero, ки барояшон ҳалол буд, бар онон ҳаром кардем

فَإِلَّا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا  
عَلَيْهِمْ طِبَابَتِ أَحْلَاثَ لَهُمْ  
وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

161. Ва [низ ба сабаби] рибо гирифтанашон, бо он ки аз он нахъй шуда буданд ва ин ки моли мардумро ба нораво меҳурданд. Ва мо барои кофиронашон азоби дарднок муҳайё кардаем

وَأَخْدِهِمُ الْرَّبِّوْنَ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْعَلَهُمْ أَمْوَالَ الْتَّائِسِ  
بِالْبَطْلِ وَأَعْنَدَنَا لِلْكُفَّارِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

162. Вале аз миёни онон росихони дар илм [уламои яхуд] ва муъминон [яъне онон, ки] ба он чи бар ту нозил шудааст ва он чи пеш аз ту нозил шудааст, имон меоваранд ва [ҳамчунин] намозгузорону закотдиҳандагон ва имоноварандагон ба Аллоҳ таоло ва рӯзи бозпасин, ба [ҳамаи] инҳо подоши бузурге хоҳем дод

لَكِنَّ الرَّسُّخُونَ فِي الْعِلْمِ  
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا  
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ  
قَبْلِكَ وَالْقَعْدِيْمَيْنَ الصَّلَوةُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ أَلْزَكْرَةً وَالْمُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ  
سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٢﴾

163. [Эй паёмбар] Бе тардид мо ба ту вахъӣ фиристодем; ҳамон гуна, ки ба Нуҳу паёмбарони баъд аз ў ваҳӣ фиристодем ва [низ] ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва наводагон [-и Яъқуб] ва Исову Аюб ва Юнусу Ҳорун ва Сулаймон вахъӣ фиристодем ва ба Довуд Забур додем

\*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا  
إِلَى نُوحَ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ  
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ  
وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَرُوْسَى  
وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَائِنَّا

دَاؤْدَ زُبُورًا ﴿٣٣﴾

164. Ва паёмбароне [фиристодем], ки дар ҳақиқат, [саргузашти] ононро пеш аз ин барои ту ҳикоят намудем ва паёмбароне [-ро низ барангехтаем], ки [достони] эшонро бароят баён накардаем. Ва Аллоҳ таоло бо Мӯсо ошкор [ва бевосита] сухан гуфт

165. Паёмбароне [фиристодем], ки башоратбахшу бимдиҳанда буданд, то барои мардум пас аз [биъсати] паёмбарон дар муқобили Аллоҳ таоло [ҳеч баҳона ва] ҳуҷҷате набошад. Ва Аллоҳ таоло ҳамвора шикастнапазири ҳаким аст

166. [Эй паёмбар, кофирон паёматро инкор мекунанд] Вале Аллоҳ таоло ба [дурустии] он чи бар ту нозил кардааст, шаҳодат медиҳад. Онро ба илми хеш нозил кардааст ва фариштагон низ шаҳодат медиҳанд. Ва [барои ҳаққонияти Қуръон] кофист, ки Аллоҳ таоло гувоҳ бошад

167. Бе тардид, қасоне, ки куфр варзиданд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд, ба гумроҳии дуру дарозе афтодаанд

168. Бе тардид, қасоне, ки куфр варзиданд ва [бо ин кор бар худ] ситам карданд, Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он нест, ки биёмурзадашон ва ба роҳ [-и дуруст низ] ҳидояташон намекунад

وَرُسُلًا قَدْ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَيْكَ  
مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ تَفْصِلْهُمْ  
عَلَيْكَ وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى  
تَكْلِيْفًا

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ لِئَلَّا  
يَكُرَّوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً  
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا

لَكِنِّ اللَّهُ يَشَهُدُ بِمَا أَنْزَلَ  
إِلَيْكَ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ دِيْنَهُ  
وَالْمُلْكِ لِكَوْنَكَهُ يَنْهَدُونَ وَكَفَى  
بِاللَّهِ شَهِيدًا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْا ضَلَالًا  
بَعِيدًا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ  
يَكُنْنِ اللَّهَ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا  
لِيَهْدِيهِمْ طَرِيقًا

169. Магар роҳи ҷаҳоннам, ки ҷовидона дар он мемонанд ва ин [кор] бар Аллоҳ таоло осон аст

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا  
أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

بَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

170. Эй мардум, ин паёмбар аз ҷониби Парвардигоратон [ҳидояту дини] ҳақро бароятон овардааст, пас, имон биёваред, ки ба ҳайр [-у салоҳ]-и шумост. Ва агар [суханашро напазирепд ва] куфр биварзед, [бидонед, ки] он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст [ва куфри шумо бар ӯ зиёне намерасонад] ва Аллоҳ таоло ҳамвора донои ҳаким аст

171. Эй [масеҳиёни] аҳли китоб, дар дини худ ғулув накунед ва дар бораи Аллоҳ таоло ҷуз [сухани] ҳақ нагӯед. Бе тардид, Масеҳ – Исо писари Марям – фиристодаи Аллоҳ таоло ва калимаи ӯст, ки [амр кард: "Бош", пас, бедиранг мавҷуд шуд ва бад-ин сурат ба амири Аллоҳ таоло [Чабраил] вайро ба Марям илқо кард ва [Исо] рӯхе аз ҷониби ӯст. Пас, ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш имон биёваред ва нагӯед: "[Маъбуд] Сегона аст". [Аз ин сухан] Бозистед, ки барои шумо беҳтар аст. Аллоҳ таоло танҳо маъбуди ягона аст [ва] аз ин ки фарзанде дошта бошад, пок [-у мунаzzah] аст. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они ӯст ва ҳамин бас аст, ки Аллоҳ таоло коргузор [-у муроқиби маҳлуқот] бошад

يَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَكَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ  
تَكُنُوا فَإِنَّ لَهُ مَا فِي  
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي  
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
إِلَّا لِحَقًّا إِنَّمَا الْمُسِيْحُ عِيسَى  
أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ  
أَقْلَمَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  
فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا  
تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتُمُوا خَيْرًا لَكُمْ  
إِنَّمَا أَلَّهُ إِلَهٌ وَحْدَهُ سُبْحَنَهُ  
أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ وَمَا فِي  
الْسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ  
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

172. Масеҳ ва фариштагони муқарраб ҳаргиз [сар намепечанд ва] ибо надоранд, аз ин ки бандай Аллоҳ таоло бошанд. Ва ҳар ки аз парастиши Ў сарпечй кунад ва такаббур варзад, ҳамаи оноро [барои ҳисобрасӣ] назди хеш чамъ хоҳад кард

لَنْ يَسْتَكِفَ الْمُسِيْحُ أَنْ  
يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا  
الْمَلَكِ كُلُّهُ الْمُقْرَبُونَ وَمَنْ  
يَسْتَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَيَسْتَكِفُ بِرَّ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ  
جَمِيعًا

173. Аммо онон, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, [Аллоҳ таоло] подошҳояшонро ба таври комил медиҳад ва аз фазли хеш бар онҳо меафзояд. Ва аммо онон, ки ибо карданд ва такаббур варзиданд, ба азоби дарднок азобашон мекунад ва барои худ ғайр аз Аллоҳ таоло дӯсту ёваре намеёбанд

فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَاحَاتِ فَيُؤْفَقُوهُمْ أَجُورُهُمْ  
وَيَزَدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا  
الَّذِينَ أَسْتَكْفُوهُمْ وَأَسْتَكْبَرُوهُ  
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا  
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا  
وَلَا نَصِيرًا

174. Эй мардум, ба ростӣ, ки барои шумо аз ҷониби Парвардигоратон далели равшан [Муҳаммад] омад ва нури ошкор [Қуръон] ба сӯятон нозил кардем

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
بُرْكَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا  
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

175. Аммо онон, ки ба Аллоҳ таоло имон оварданд ва ба он [Қуръон] тамассук ҷустанд, ҳамаро дар раҳмату фазли худ ворид хоҳад кард ва ба роҳи рост ба сӯйи хеш раҳнамун мегардонад

فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ  
وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخَلُهُمْ فِي  
رَحْمَةِ مَنْهُ وَفَضْلِ رَبِّهِمْ  
إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

176. [Эй паёмбар, дар бораи чигунагии тақсими ирс байни бародару хоҳари он майите, ки падару модар ва фарзанд надорад] аз ту мепурсанд. Бигү: "Аллоҳ таоло дар [мавриди] калола бароятон ҳукм содир мекунад: Агар мардё, ки [падару модар ва] фарзанде надорад, фавт кунад ва хоҳаре дошта бошад, нисфи тарака аз они ўст. [Ва агар зане фавт кунад ва бародаре дошта бошад] Дар сурате ки фарзанд надошта бошад, он мард [ҳамаи таракаро] аз ў ба ирс мебарад. Ва агар ду хоҳар [ё бештар аз майит] боқӣ бимонад, ду савуми тарака барои онҳост. Ва агар бародарону хоҳарон [бо ҳам] бошанд, ҳар марде [муодили] саҳми ду занро дорад. Аллоҳ таоло [ин аҳкомро] бароятон равshan месозад, то гумроҳ нашавед [ва дар тақсими ирс ба роҳи хато наравед] ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност"

يَسْتَفْتُونَكَ فُلِ الَّهُ يُقْتَيِّكُمْ  
فِي الْكَلَلَةِ إِنْ أَمْرُواْ هَلَكَ  
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدَرٌ أَحْثَ فَلَهَا  
نَصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَاتَتَ  
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّتُّانُ مِمَّا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانُواْ إِلَحْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ  
فَلِلَّهِ كُلُّ حَظٍ لِأَنْثَيْنِ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضِلُّواْ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

## Сураи Моида

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Эй касоне, ки имон овардаед, ба паймонҳо [-и худ] вафо кунед.  
[Хўрдани гушти] Чашорпойён бар шумо ҳалол аст, магар он чи [хукмаш] бар шумо хонда шавад ва [ба шарти он ки] дар ҳоли эҳром [ҳаҷ ё умра] шикорро ҳалол нашуморед. Ҳамоно Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад ҳукм мекунад

2. Эй касоне, ки имон овардаед, [хурмати] шаоири илоҳӣ ва моҳи ҳаром [-ро нигаҳ доред] ва [ҳамчунин, ҳурмати] қурбонии бенишон ва қурбониҳои қалодадор (гардандбандрор) ва роҳиёни Байт-ул-ҳаром, ки фазлу хушнудии Парвардигорашибонро металабанд. Ва чун аз эҳром хориҷ шудед, [метавонед озодона] ба шикор бипардозед ва [мабодо] душмании гурӯҳе, ки шуморо аз масцидулҳаром боз доштанд, ба тааддӣ ва таҷовуз водоратон кунад. Ва дар нақуқорӣ ва парҳезгорӣ бо яқдигар ёрӣ кунед ва дар гуноҳу таҷовуз дастёри ҳам нашавед ва аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْلُوا الْعُقُودِ  
أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا  
يُتَّلَقَ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِيلٍ الصَّيْدِ  
وَأَثْمَمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا  
شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الْشَّهْرُ الْحُرَامُ وَلَا  
الْهَدْيٌ وَلَا الْقَلْتَنِدٌ وَلَا عَامِينَ  
الْبَيْتُ الْحُرَامُ يَبْيَغُونَ فَضْلًا مِنْ  
رَبِّهِمْ وَرَضُوَنَّا إِذَا حَلَّتُمْ  
فَاصْطَلُدُوا وَلَا يَجِدُ مَنَّكُمْ شَنَعَانَ  
فَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحُرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى  
الْبَرِّ وَالثَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى  
الْإِلْئَمِ وَالْعَدْوَىٰ وَأَنْقُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

3. [Инҳо ҳама] Бар шумо ҳаром шудааст: [Гүшти] Мурдор ва хуну гүшти хук ва он чи [ҳангоми забҳ] номи ғайри Аллоҳ таоло бар он бурда шавад ва [ҳайвони ҳалолгүшти] хафашуда ва ба зарби [чүбү санг] мурда ва азбаландиафтода ва шоххүрдаву нимхүрдаи [ҳайвоноти] дарранда – магар он чи [пеш аз мурдан] забҳ [-и шаръӣ] карда бошед – ва [ҳамчунин] он чи дар баробари бутҳо забҳ мешавад ва он чи бо чўбҳои куръа тақсим меқунед. Ва [ба яқин бидонед, ки рӯй овардан ба тамоми] инҳо нофармонӣ аст. Имрӯз кофирон аз дини шумо [ва бозгаштатон ба қуфр] ноумед шудаанд, пас, аз онон натарсед ва аз ман битарсед. Имрӯз динатонро комил кардам ва неъматро бар шумо тамом намудам ва исломро [ба унвони беҳтарин] дин бароятон баргузидам. Пас, ҳар ки [барои ҳифзи чони худ ва] бидуни он ки ба гуноҳе мутамоил бошад, noctur [ба ҳӯрдани гүштҳои манъшуда] шавад [бар ў гуноҳе нест]. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ  
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمَنَّارِيَّةُ وَالْخَطِيَّةُ وَمَا أَكَلَ  
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
الْنُّصُبِ وَأَنْ تَسْقِيمُوا بِالْأَرْضِ  
ذَلِكُمْ فَسْقٌ أَلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ  
وَأَخْتَنُوْنَ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  
دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِي  
وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا فَمَنْ  
أَصْطُرَ فِي مَحْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ  
لِلْأَئِمَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

4. [Эй паёмбар, асҳобат] Аз ту мепурсанд, чи чиз барояшон ҳалол шудааст. Бигү: "Чизҳои покиза бароятон ҳалол гаштааст ва [ҳамчунин] он чи ба кумаки ҳайвоноти шикорӣ [ба даст меоваред, чаро], ки онҳоро бо он чи Аллоҳ таоло ба шумо омӯхтааст, дастомӯз мекунед. Пас, аз он чи [худ нахӯрдаанд ва] барои шумо гирифтаанд, бихӯред ва [ба ҳангоми забҳ ё фиристодани ҳайвоноти шикорӣ] номи Аллоҳро бар он бибаред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед]. Бе гумон, Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст"

5. [Эй мусулмонон] Имрӯз хӯрокҳои покиза бароятон ҳалол шудааст ва [забоиҳу] ғизои аҳли китоб барои шумо ҳалол аст ва ғизои шумо [ниز] барои онон ҳалол аст ва [ҳамчунин издивоч бо] занони покдомани мусулмон ва занони покдоман аз [аҳли китоб, яъне] қасоне, ки пеш аз шумо ба онон китоб [-и осмонӣ] дода шудааст [ҳалол мебошад], ба шарти он ки маҳрияҳои ононро бипардозед, дар ҳоле ки худ покдоман бошед, на зинокор бошед ва на [занонро] пинҳонӣ ба дӯстӣ бигиред. Ва ҳар ки ба [аркони] имон қуфр биварзад, ҳатман, амалаш табоҳ шудааст ва дар охират аз зиёndидагон ҳоҳад буд

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ  
لَكُمُ الظَّبَابُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ  
الْجُوَارِ مُكْلِبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا  
عَلِمْتُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ  
عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ  
الْحَسَابٌ ﴿١﴾

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَطَعَامُ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنُونَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حُكْمِنِينَ  
غَيْرَ مُسَلِّمِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِالْأَيْمَنِ فَقَدْ  
حِيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِيرِينَ ﴿٢﴾

6. Эй касоне, ки имон овардаед чун ба [қасди] намоз бархостед, рўйи худ ва дастҳоятонро то оринч бишӯед ва саратонро масҳ кунед ва пойҳоятонро то ду шитолинг [бучулак бишӯед] ва агар чунуб будед, худро [бо ғул кардан] пок созед ва агар бемор ё мусофирид ё ҳар як аз шумо аз маҳалли қазои ҳочат омадааст ё бо занон оmezish кардаед ва об намеёбед, пас, ба хоки пок таяммум кунед ва аз он бар сурату дастҳоятон бикашед. Аллоҳ таоло намехоҳад шуморо ба саҳти бияндозад, балки меҳоҳад шуморо пок созад ва неъмати хешро бар шумо тамом кунад, бошад, ки шукр гузоред

يَنَّأِيْهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَ�يْطِ أَوْ لَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِرُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلَيُئْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

7. Ва ба ёд оваред неъмати Аллоҳро бар хеш ва [низ] паймоне, ки шуморо ба [анҷоми] он мувассаф гардондааст, он гоҳ ки [дар бораи даъват ба фармонбардорӣ ба паёмбар] гуфтед: "Шунидем ва итоат кардем". Ва аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед], [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи даруни синаҳост, доност

وَإِذْ كُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ شَفَقَهُ الَّذِي وَأَنْتَعْلَمُ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنْنَا وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

8. Эй касоне, ки имон овардаед, барои Аллоҳ таоло ба адл бархезед, [ва] ба адолат шаҳодат диҳед. Ва албатта, набояд душманик як гурӯҳ шуморо бар он дорад, ки адолат накунед. Адолат кунед, ки ин [кор] ба парҳезкорӣ наздиктар аст ва аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед], [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст

9. Аллоҳ таоло ба онон, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ваъдаи омурзиш ва подоши бузурге додааст

10. Ва касоне, ки куфр варзиданд ва ёти моро такзиб карданд, онон аҳли дузаханд

11. Эй касоне, ки имон овардаед, неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд оваред, он гоҳ ки гурӯҳе [аз душманон] қасд карданд, ки ба сӯятон даст дароз кунанд, пас, [Аллоҳ таоло] дасташонро аз шумо боздошт. Ва аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед]. Ва муъминон бояд танҳо бар Аллоҳ таоло тавакkal кунанд

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ  
إِلَهُ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَحْجِرُ مَنَّكُمْ شَكَانْ قَوْمٌ عَلَىٰ لَا  
تَعْدُلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا  
الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ  
عَظِيمٌ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَيْنِهَا  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا  
نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ  
أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّ  
أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ  
اللَّهِ فَلَيَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

12. Ва бе тардид, Аллоҳ таоло аз Бани Исроил паймон гирифт ва аз миёни онон [ба төъдоди қабоилашон] дувоздаҳ солор баргумоштем ва Аллоҳ таоло гуфт: "Ман бо шумо ҳастам. Агар намоз барпо доред ва закот билардозед ва ба паёмбарони ман имон биёваред ва ононро гиромӣ доред ва дар роҳи Аллоҳ таоло воми наку дижед, гуноҳонатонро мезудоям ва шуморо ба боғхое [аз биҳишт] ворид мекунам, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст. Пас, ҳар як аз шумо, ки баъд аз ин кофир шавад, мусалламан, роҳи ростро гум кардааст"

13. Пас, ба [сазои] паймоншиканиашон ононро аз раҳмати хеш дур соҳтем ва дилҳояшонро саҳт гардондем, [зоро бо тағирии лафзу таъвили маъно] суханон [-и Аллоҳ таоло]-ро аз ҷойгоҳаш таҳриф мекунанд ва баҳаше аз он чиро бад-он панд дода шуданд, фаромӯш карданд. Ва [эй паёмбар] ту пайваста дар бораи хиёнате аз сӯйи онон оғоҳ мешавӣ, магар [шумори] андак аз эшон [ки хиёнаткор нестанд]. Пас, аз онон даргузар ва ҷашнпӯши кун, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло нақуқоронро дӯст медорад

\*وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أُنْشَوْنَ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْلَنْ أَقْمَتُمُ الْأَصْلَوَةَ وَعَاهَيْتُمُ الْرِّكَوَةَ وَعَامَتُمُ بِرُسُلِيِّ وَغَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْنَمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّاتُكُمْ وَلَا دُخَلَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَا يَنْهَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءٌ

آلِ السَّبِيلِ ۝

فِيمَا نَفَضُّهُمْ مَيْقَاتُهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيسَةً يُحِبُّونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَسُوءُ حَطَّا مَمَّا دُكَرُوا بِهِ وَلَا تَرَالْ تَطْلُعُ عَلَى حَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

14. Ва [ҳамчунин] аз касоне, ки гуфтанд: "Мо масеҳӣ ҳастем", паймон гирифтем, [ки пайрави Қуръон ва расули Аллоҳ таоло бошанд] ва [-ле динашонро таҳриф намуданд ва] баҳаше аз он чиро, ки бад-он панд дода шуданд, фаромӯш карданд ва мо [ниز] то рӯзи қиёмат миёнашон душманиву кина афқандем ва [дар он рӯз] Аллоҳ таоло ононро [аз натиҷаи] он чи кардаанд, огоҳ хоҳад соҳт

15. Эй аҳли китоб, ҳамоно паёмбари мо ба сӯйи шумо омадааст, ки бисёре аз [матолибу омузахои] китоб [-и осмонии худ]-ро, ки пинҳон мекардед, бароятон ба равшанӣ баён кунад ва аз бисёре [аз матолибу аҳкоми он] даргузарад. Ҳатман, аз ҷониби Аллоҳ таоло бароятон нуру китоби равшангар омадааст

16. Аллоҳ таоло ба василаи ин [китоб] касонеро, ки аз хушнудии Ӯ пайравӣ кунанд, ба роҳҳои саломат ҳидоят мекунад ва ба фармони Хеш ононро аз торикиҳо ба сӯйи рӯшной мебарад ва ба роҳи рост ҳидояташон мекунад

وَمِنَ الْأَذِيْنَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَنَا أَحَدُنَا  
مِيشَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا دُكَرُوا  
بِهِ فَأَغْرَيْنَا بِيَهُمُ الْعَدَارَةَ  
وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ  
يُبَيِّنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٦﴾

يَتَأَهَّلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا  
كُنْتُمْ تُخْفِونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُونَ  
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ  
نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٧﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَ  
سُبُّلُ السَّلَامِ وَهُجُّرُ جُهُمْ مَنِ  
الظُّلْمَمِتِ إِلَى النُّورِ يَإِذْنِهِ  
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿١٨﴾

17. Касоне, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло ҳамон Масех – писари Марям – аст", яқинан, кофир шуданд. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: "Агар Аллоҳ таоло бихоҳад, ки Масех – писари Марям – ва модараш ва ҳамаи касонеро, ки рӯйи замин ҳастанд, нобуд кунад, чи касе дар баробари Аллоҳ таоло ихтиёре дорад, ки монеъ шавад? Фармонравоии осмонҳо ва замин ва он чи миёни он ду қарор дорад, аз они Аллоҳ таоло аст; ҳар чи бихоҳад меофаринад ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност"

18. Яхудиён ва масехиён гуфтанд: "Мо фарзандони Аллоҳ таоло ва дӯstonи ӯ ҳастем". [Эй паёмбар, дар посухашон] Бигү: "Пас, чаро ӯ шуморо ба қайфари гуноҳонатон азоб меқунад? Балки шумо [низ] башар ва аз ҷумлаи афроде ҳастед, ки оғаридааст. Ҳар киро бихоҳад, меомурзад ва ҳар киро бихоҳад, азоб меқунад ва фармонравоии осмонҳо ва замин ва он чи миёни он ду қарор дорад, аз они Аллоҳ таоло аст ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи ӯст"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ  
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّا وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ حَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَنْ  
أَبْنَأُوا اللَّهَ وَأَحْبَّوْهُ قُلْ فَلَمَّا  
يُعَدِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَتَرْ  
مِمَّنْ حَاقَ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَإِلَيْهِ الْمِصِيرُ

19. Эй аҳли китоб, паёмбари мо ба сўйи шумо омад, то дар давраи фатрати паёмбарон [фосила байни биъсати Исо ва Мұхаммад] [аҳқому омӯзаҳо илоҳиро] ба равшани бароятон баён кунад, ки мабодо [рӯзи қиёмат] бигүед: "На башоратбахше ба суроғамон омад, на бимдиҳандае". Пас, яқинан, [инак] паёмбари башоратбахш ва бимдиҳанда ба сўятон омадааст ва Аллоҳ таоло бар ҳама чиз тавоност

20. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме ки Mӯсо ба қавмаш гуфт: "Эй қавми ман, неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд оваред, он гоҳ ки байни шумо паёмбароне барангехт ва [пас аз бардагии Фиръавн афроде аз] шуморо фармонравоён [-и худатон] соҳт ва чизҳое ба шумо бахшид, ки ба ҳеч як аз ҷаҳониён [-и мусиратон] надода буд

21. Эй қавм, ба сарзамини муқаддасе, ки Аллоҳ таоло бароятон муқаррар намудааст, ворид шавед ва ба ақиб бознагардед [ва аз динатон даст накашед], ки зиёндида хоҳед шуд"

22. [Онон] Гуфтанд: "Эй Mӯсо, бе гумон он ҷо қавми зўрманд ҳастанд, [ва] то онон аз он ҷо берун нараванд, мо ҳаргиз вориди он намешавем. Пас, агар аз он ҷо берун бираванд, мо ворид хоҳем шуд"

يَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ  
الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ  
بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ  
بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
فَدِيرٌ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ  
أَذْكُرُوا يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  
جَعَلَ فِيهِمُ أَثْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ  
مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا  
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

يَقُولُونَ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُنَدَّسَةَ  
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا  
عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَمَنْقَلِبُو خَسِيرِينَ ﴿٧﴾

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا  
جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ  
يَخْرُجُو مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُو مِنْهَا فَإِنَّا  
نَادِلُونَ ﴿٨﴾

23. Ду тан аз мардоне, ки [аз нофармой ва азоби илохий] метарсиданда ва Аллоҳ таоло ба онон неъмат [-и итоат ва бандагий] дода буд, гуфтанд: "Аз он дарвоза бар эшон [хучум баред ва] ворид шавед, ки агар аз он даромадед, ҳатман, пирӯз хоҳед шуд ва агар муъминед, бар Аллоҳ таоло таваккал кунед"

24. [Бани Исроил] Гуфтанд: "Эй Мӯсо, то замоне ки онон дар он ҷо хастанд, мо ҳаргиз ворид намешавем. Ту ва Парвардигорат биравед ва бичангед. Мо ҳамин ҷо менишинем"

25. [Мӯсо] Гуфт: "Парвардигоро, ман ҷуз ихтиёри худам ва бародарам [ихтиёри шахси дигареро] надорам, пас, миёни мо ва ин гурӯҳи нофармон чудой бияфкан"

26. [Аллоҳ таоло] Фармуд: "Дар ин сурат [вуруд ба] он [сарзамини муқаддас] то чиҳил сол бар онон ҳаром шудааст, [ва пайваста] дар замин саргардон хоҳанд буд. Пас, ба хотири [рафтори] ин гурӯҳи нофармон афсӯс махӯр"

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلُوكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلِيلُوْنَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبْدًا مَا ذَامُوا فِيهَا فَادْهُبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ﴿٤٤﴾

قَالَ رَبِّي إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخْيَرُ فِيْرُقَ يَبْتَئِنَا وَيَبْتَئِنَ الْقَوْمَ الْفَسِيقِيْنَ ﴿٤٥﴾

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَبَيَّنُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِيقِيْنَ ﴿٤٦﴾

27. Ва [эй паёмбар] достони ду писари Одам [Хобил ва Қобил]-ро ба ҳақ бар эшон бихон: ҳангоме ки [хар кадом] барои тақарруб [ба даргоҳи Аллоҳ таоло] як қурбонӣ тақдим карданд, аз яке пазируфта шуд ва аз дигаре пазируфта нашуд. [Қобил ба Ҳобил] Гуфт: "Ҳатман, туро ҳоҳам кушт". [Ҳобил] Гуфт: "Аллоҳ таоло [қурбониро] фақат аз парҳезкорон мепазирад

28. Агар ту дастро барои күштани ман дароз кунӣ, ман ҳаргиз дастамро барои күштан ба сӯят дароз наҳоҳам кард, [зоро] бе тардид, ман аз Аллоҳ таоло – Парвардигори ҷаҳониён – метарсам

29. [Он гоҳ барои он ки ўро битарсонад гуфт] "Ман меҳоҳам, ки ту бо гуноҳи [қатли] ман ва гуноҳи [аъмали] худат [ба сӯии Аллоҳ таоло] бозгардӣ ва аз аҳли дузах бошӣ. Ва ин аст сазои ситамгорон"

30. Пас, нафси [саркаши] ў күштани бародарашро барояш орост [ва муваҷҷаҳу осон ҷилва дод]. Пас, ўро күшт ва аз зиёнкорон шуд

\*وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبْنَى آدَمَ  
إِلَّا لُحْنٌ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ  
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنْ الْآخَرِ  
فَأَلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ  
مِنَ الْمُتَقْبِلِينَ ﴿٦٧﴾

لَيْنَ بَسَطَتِ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا  
أَكَانُ بِتَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِلَيَّ  
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾

إِلَيَّ أُرِيدُ أَنْ تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ  
فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَنَارِ وَذَلِكَ  
جَزَءٌ الظَّلَمِينَ ﴿٦٩﴾

فَطَوَعَتْ لَهُ وَنَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ  
فَقَتَلَهُ فَأَصَبَّ مِنَ الْخَلَّابِرِينَ ﴿٧٠﴾

31. Он гоҳ Аллоҳ таоло калоф [зөф]-еро фиристод, ки дар замин чустучӯ [ва ковиш] мекард, то [калоғи мурдаеро дағн кунад ва ин гуна] ба вай нишон дихад, ки чи гуна часади бародарашро билӯшонад. [Қобил] Гуфт: "Вой бар ман! Оё нотавон будам аз ин ки ҳамчун ин калоф бошам ва часади бародарамро билӯшонам"? Он гоҳ [ба саҳтӣ аз кори зишти хеш] пушаймон шуд

32. Ба ҳамин сабаб, бар Бани Исроил муқаррар доштем, ки ҳар кас инсонеро ҷуз барои [қасоси] касе ё фасоде [ки] дар замин [муртакиб шудааст] ба қатл бирасонад, ҷунон аст, ки гӯй ҳамаи мардумро куштааст ва ҳар кас [бо ҳуддорӣ аз қатлҳои ҳудсарона ва бехуда] инсонеро зинда бидорад, ҷунон аст, ки ҳамаи мардумро зинда кардааст. Ва бе гумон, пайдарони мо бо дaloили равшан барои он [Бани Исроил] омаданд, [вале] боз ҳам бисёре аз эшон пас аз он [бо иртикоби гуноҳ] дар замин [по аз ҳудуди илоҳӣ фаротар гузоштанд ва] зиёдаравӣ карданд

فَبَعَثَ اللَّهُ عَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ وَكَيْفَ يُؤْرِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ يَوْمَلَئِي أَعْجَزُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْعَرَابِ فَأُؤْرِي سَوْءَةً أَخِيٍّ فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَيْ بَنِي إِسْرَاعِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلُ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرِّفُونَ

33. Сазои касоне, ки бо Аллоҳ таоло ва паёмбараш мечанганд ва [бо қатлу дудзй ва фаҳшо] дар замин ба фасод мекӯшанд, чуз ин нест, ки кушта шаванд ё ба дор овехта шаванд ё даст [-и рост] ва пой [-и чапи] онҳо дар хилоф [чиҳати якдигар] қатъ шавад ё аз сарзамин [-и худ] табъид гарданд. Ин [мучозот мояи] расвоии онҳо дар дунёст ва дар охират [низ] азоби бузург [дар пеш] доранд

34. Магар касоне, ки [шумо ҳокимон] пеш аз он ки бар онон даст ёбед, тавба кунанд. Пас, [агар Чунин карданд, аз онон даргузаред ва] бидонед, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon ast

35. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед] ва [бо анчоми корҳои нек, барои тақарруб] ба сӯйи Ў васила бичӯед ва дар роҳаш чиҳод кунед, бошад, ки растагор шавед

36. Дар ҳақиқат касоне, ки куфр варзиданд, агар тамоми он чи дар замин аст, барои онон бошад ва ҳаммонандаш [низ] бо он [дар ихтиёрашон бошад ва бихоҳанд], то ба бад-он васила худро аз азоби рӯзи қиёмат бозхаранд, аз эшон пазируфта намешавад ва азоби дарднок [дар пеш] доранд

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
فَسَادًا أَن يُتَقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ  
تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ  
خَلَفِ أَوْ يُنْقَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ  
لَهُمْ خَرْجٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن  
تَقْرُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٠﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَتَقْرُوْنَ اللَّهَ  
وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْمُوْسِيَّةَ وَجَاهُدُوا فِي  
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَآ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ وَمَعَهُ وَ  
لَيُفْتَنُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ  
الْقِيَّمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

37. Мехоҳанд аз оташ [-и дузах] берун раванд, ва [-ле] аз он [азоб] наметавонанд хорич шаванд ва барояшон азоби пойдор [муҳайё] аст

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ الْتَّارِ وَمَا هُم بِخَلِيجٍ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ

٢٣ مُقِيمٌ

38. [Эй ҳокимони мусулмон] Дасти марду зани дуздро ба сазои амале, ки муртакиб шудаанд, ба унвони мӯҷозоте аз ҷониби Аллоҳ таоло қатъ кунед ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطُعُوْاْ  
أَدِيهُمَا جَرَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا  
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

39. Пас, ҳар ки баъд аз [гуноҳ ва] ситам карданаш тавба кунад ва [аъмоли худро ҷуброн ва] испоҳ намояд, бе тардид, Аллоҳ таоло тавбаашро мепазирад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

40. Оё намедонӣ, ки фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст, [ва] ҳар киро бихоҳад азоб мекунад ва ҳар киро бихоҳад мебахшад? Ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن  
يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

41. Эй паёмбар, касоне, ки дар [роҳи] куфр шитоб мекунанд, туро ғамгин насозад - [хоҳ] аз касоне, ки ба забонашон мегўянд: "Имон овардем" ва қалбашон имон наовардааст ва [хоҳ] аз яхудиён [бошанд, ҳамон касоне, ки ба суханони пешвоёну бузургонашон] гўш месупоранд, [опе, онон фақат] шунавандаи [дурӯҳо ва муқаллиди дастурҳои] гурӯҳи дигаре [аз уламояшон] ҳастанд, ки [туро бовар надоранд ва ҳргиз] наздат наомадаанд. Онон суханон [-и Аллоҳ таоло]-ро [бар асоси майлу манфиати худ] аз ҷойгоҳашон таҳриф мекунанд ва [ба яқдигар] мегўянд: "Агар ин [хукм аз суи Муҳаммад] ба шумо дода шуд, пас, [аз ў] бипазиред ва агар он [чизи дилҳояҳатон аст] ба шумо дода нашуд, [аз ў] дурӣ кунед". Ва [эй паёмбар] ҳар ки Аллоҳ таоло гумроҳиашро хоста бошад, ту ҳргиз дар баробари Аллоҳ таоло барояш ихтиёр надорӣ [ва наметавонӣ аз ў дифоъ кунӣ]. Онон [яхудиён ва мунофиқон] касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло нахостааст дилҳояшонро [аз палидии куфр] пок кунад. Онон дар дунё расвой [ва ҳорӣ дар интизор] доранд ва дар охират барояшон азоби бузурге [дар пеш] аст

\*يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنَكَ الَّذِينَ يُسْرِغُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الَّذِينَ قَاتُلُوا إِمَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُلُوْبُهُمْ وَمَنِ الَّذِينَ هَادُوا سَمَعُونَ لِلْكَذِيبِ سَمَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخْرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيسْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَخْدُرُوهُ وَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ فِتْنَتُهُ وَفَلَنْ تَمْلِكَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ فُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِي الْأَنْتِيَاءِ خِزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

42. Онон [яхудиён] бисёр гүш ба дурӯғ месупоранд, [ва] моли ҳароми фаровон меҳӯранд. Пас, [эй паёмбар] агар [барои додхоҳӣ] наздат омаданд, миёнашон доварӣ кун ё аз эшон рӯй бигардон. Ва [яқин бидон, ки] агар аз онон рӯй бигардонӣ, ба ту ҳеч зиёне намерасонанд, ва [-ле] агар доварӣ кардӣ, бо адолат миёнашон доварӣ кун. Бе тардид, Аллоҳ таоло додгаронро дӯст медорад

سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ  
لِلْسُّخْتَنِ إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ  
بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ  
تُعَرِّضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُضْرُبَ شَيْئًا  
وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ  
بِالْفَقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿١٥﴾

43. Ва онон чи гуна туро ба доварӣ металабанд, дар ҳоле ки Таврот наздашон аст, [ва] ҳукми Аллоҳ таоло дар он вучуд дорад? Сипас баъд аз он [додхоҳӣ], агар сухане хилофи майлашон бигӯй, аз дастури Таврот ва ҳукми ту] рӯй мегардонанд ва ион мӯьмин нестанд

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ  
الْتَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ  
يَنَوَّلُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

44. Ба ростӣ, Мо Тавротро нозил кардем, ки дар он ҳидоят ва нур аст. Паёмбароне, ки [дар баробари фармони Аллоҳ таоло] таслим буданд, бар асоси [омӯзаҳои] он барои яхудиён доварӣ мекарданد ва донишмандону фақеҳон [-и яхудӣ], ки посдорӣ аз китоби Аллоҳ таоло [ва ҷилавгирий аз таҳрифи Таврот] ба онон супурда шуда буд ва бар [ҳаққонияти] он гувоҳ буданд [ва бино ба дастурҳояш ҳукм мекарданд]. Пас, [эй яхудиён, дар ичрои аҳкоми илоҳӣ] аз мардум натарсед ва аз Ман битарсед ва оётамро ба баҳои ноҷиз нафурӯshed. Ва ҳар кас ба аҳкоме, ки Аллоҳ таоло нозил кардааст, доварӣ нақунад, коғир аст

إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّابِيُّونَ وَالْأَحْجَارُ  
بِمَا أَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  
وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَادَةً فَلَا تَخْشُوا  
النَّاسَ وَأَخْشُونَ وَلَا تَنْتَرُوا  
بِمَا أَنْتَيْتِي شَمَائِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾

45. Ва дар он [Таврот] барои эшон [Бани Исроил] муқаррар доштем, ки: "Чон дар баробари ҷону ҷашм дар баробари ҷашм ва бинӣ дар баробари бинӣ ва гӯш дар баробари гӯш ва дандон дар баробари дандон аст ва [ҳатто] захмҳо қасос доранд". Пас, ҳар ки аз он гузашт намояд, он [бахшиш] каффораи [гуноҳони] ўст. Ва ҳар кас ба аҳкоме, ки Аллоҳ таоло нозил кардааст, ҳукм накунад, [аз ҳудуди илоҳӣ фаротар рафтааст ва] ситамгор аст

46. Ва ба дунболи онон [паёмбарони Бани Исроил] Исо писари Марямо фиристодем, ки тасдиқунандаи Таврот буд, ки пеш аз ўфиристода будем ва Инчилро, ки дар он ҳидоят ва нур буд, ба ў додем, ки тасдиқунандаи Тавроти пеш аз вай буд ва ҳидояту андарзе буд барои парҳезкорон

47. Ва аҳли Инчил бояд ба он чи Аллоҳ таоло дар он [китоб] нозил кардааст, ҳукм кунанд. Ва ҳар ки ба он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, ҳукм накунад, нофармон аст

وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ  
بِالْتَّفَسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ  
بِالْأَنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسَّيْنَ  
بِالسَّيْنِ وَالْجُرْحُ وَقَصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ  
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ إِثْرِهِمْ بِعِسَىٰ أَبِنِ  
مَرِيمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ  
الشَّوَّرَةِ وَمَا تَبَيَّنَهُ الْإِنْجِيلُ فِيهِ  
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
مِنْ الشَّوَّرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ﴿٤٧﴾

48. Ва [эй паёмбар, мо ин] китобро ба ҳақ бар ту нозил кардем, [ки] тасдиқунандаи китобҳои пешин аст ва мавриди эътимод [-и китобҳои осмонӣ ба унвони меъёре барои ҳақ ва ботил] аст. Пас, байни онон бар асоси он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, ҳукм кун ва ба чойи ҳақиқате, ки [аз ҷониби Қуръон] ба ту раисдааст, аз ҳавасҳои онон пайравӣ макун. [Эй мардум] Мо барои ҳар яке аз шумо оину роҳи равшан карор додем ва агар Аллоҳ таоло мекост, ҳамаи шуморо уммати воҳид карор медод, вале [Аллоҳ таоло мекоҳад] шуморо дар [мавриди] он чи ба шумо бахшидааст, биозмояд, пас, дар некиҳо бар яқдигар пешӣ гиред. Бозгашти ҳамаи шумо ба сӯйи Аллоҳ таоло аст. Он гоҳ ӯ аз он чи дар он ихтилоф мекардед, огоҳатон месозад

49. Ва [эй паёмбар] миёни онон [яхуд] бар асоси он чи Аллоҳ таоло [дар Қуръон] нозил кардааст, ҳукм кун ва аз ҳавасҳояшон пайравӣ макун ва бар ҳазар бош аз ин ки туро аз бархе аз он чи Аллоҳ таоло бар ту нозил кардааст, мунҳариф кунанд. Пас, агар [аз пазириши доварии ту] рӯй гардонанд, бидон, ки Аллоҳ таоло мекоҳад ононро ба [хотири] бархе аз гуноҳонашон мучозот кунад. Ва ба ростӣ, ки бисёре аз мардум нофармонанд

50. Оё онон доварии [бар асоси ченакҳои] ҷоҳилиятро мекоҳанд? Ва барои аҳли Ҷоҳи, доварии чи касе беҳтар аз Аллоҳ таоло аст?

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحُقْ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ  
وَمُهَمِّيًّا عَلَيْهِ فَإِنْ حَمِّلُ  
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَعِ أَهْوَاءَهُمْ عَنَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحُقْقِيْقَةِ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
مِنْكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ بَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُمْ  
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنَاكُمْ فَاسْتَقِفُوا  
الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
خَتَّلُوْنَ ﴿٦٨﴾

وَإِنْ أَحْكَمْ بَيْتَنَاهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَنْتَعِ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذِرُهُمْ أَنْ  
يَقْتُلُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوْلُوا فَاقْعُلْمَ أَنَّمَا يُرِيدُ  
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
لَفَسِقُونَ ﴿٦٩﴾

أَحْكَمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ وَمَنْ  
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ  
يُوْقِنُونَ ﴿٧٠﴾

51. Эй касоне, ки имон овардаед, яхудиён ва масеҳиёро ба дўстӣ нагиред. Онон дўстони яқдигаранд ва ҳар ки аз шумо, ки бо эшон дўстӣ кунад, ҳатман, аз онҳост. Бе тардид, Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгоронро [ба хотири дўстӣ бо кофирон] ҳидоят намекунаад

52. Пас, [эй паёмбар] касонеро, ки дар дилҳояшон беморӣ [нифоқ] аст, мебинӣ, ки дар [дўстӣ бо] онон мешитобанд, [ва] мегӯянд: "Метарсем, ки [агар пирӯз шаванд, аз ҷониби онон] осебе ба мо бирасад". Умед аст, ки Аллоҳ таоло [барои мусулмонон] аз ҷониби Худ пирӯзӣ [ва қушоиш] пеш оварад, он гоҳ [ин мунофиқон] аз он чи дар дили худ пинҳон медоштанд, пушаймон шаванд

53. Ва онон, ки имон овардаанд мегӯянд: "Оё инҳо [мунофиқон] ҳамон касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло савгандҳои саҳт меҳӯрданд, ки бо шумо ҳастанд"? Аъмолашон табоҳ гашт ва зиёнкор шуданд

\*يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوْ  
الْيَمُودَ وَالثَّصَرَىٰ وَلِيَاءَ بَعْضُهُمْ  
أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَنَكِنُ  
فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ﴿٥١﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
يُسَرِّعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَآءِ  
تُصِيبُنَا دَآبَرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي  
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ  
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا آَسَرُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ تَذَمِّنِينَ ﴿٥٢﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُّ لَاءِ  
الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ  
إِنَّهُمْ لَعَمَّمُ حِبْطَ أَغْمَلُهُمْ  
فَأَصْبَحُوا خَلِيلِنَ ﴿٥٣﴾

54. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар касе аз шумо, ки аз дини худ баргардад [ба Аллоҳ таоло зиёне намерасонад], Аллоҳ таоло ба зудӣ гурӯҳро меоварад, ки ононро дӯст медорад ва онҳо [ниز] Ўро дӯст медоранд, [онон] нисбат ба мӯъминон фурӯтан ва дар баробари кофирон сарсаҳт ҳастанд, дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод мекунанд ва аз сарзаниши ҳеч маломатгаре намехаросанд. Ин фазли Аллоҳ таоло аст, ки ба ҳар кас бихоҳад медиҳад ва Аллоҳ таоло кушоишгари доност

55. [Эй мӯъминон] Бе тардид, [ёвару] дӯсти шумо фақат Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва [ҳамчунин] афроде ҳастанд, ки имон овардаанд. [Ҳамон] Касоне, ки намоз барпо медоранд ва бо фурӯтани [ва ризояти комил] закот мепардозанд

56. Ва ҳар ки Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва мӯъминонро ба дӯстӣ бигирад, [аз гурӯҳи Аллоҳ таоло аст ва] яқинан, гурӯҳи Аллоҳ таоло пирӯзанд

57. Эй касоне, ки имон овардаед, касонеро, ки динатонро ба тамасхур ва бозӣ гирифтаанд, дӯст [-они худ] нагиред, [ҳоҳ] аз касоне [бошанд], ки пеш аз шумо ба онон китоб дода шудааст ва [ҳоҳ аз] кофирон. Ва агар имон доред, аз Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدِدْ  
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي  
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِمُهُمْ وَيُحِمِّنَهُمْ أَذْلَلُهُ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةُ عَلَى الْكُفَّارِ  
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا  
يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَرِيدُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
يُوتَّيْهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ ﴿٤١﴾

إِنَّمَا وَإِيْشُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  
آمَنُوا الَّذِينَ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الْزَكُورَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٤٢﴾

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ  
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ  
الْغَلِيلُونَ ﴿٤٣﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُو  
الَّذِينَ أَخْنَدُوا دِينَكُمْ هُنُّوا وَلَعِبًا  
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلَيَاءُهُمْ وَأَنَّهُمْ  
أَلَّا اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

58. Ва [ин афрод касоне ҳастанд, ки] вақте [тавассути азон мардумро] ба намоз меҳонед, онро ба масхара ва бозӣ мегиранд, зеро онон гурӯҳе ҳастанд, ки наимандешанд

59. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Эй аҳли китоб, оё [иллати ин ки] бар мо хурда мегиред, ҷуз ин аст, ки мо ба Аллоҳ таоло ва он чи бар мо нозил шуда ва [ба] он чи пеш аз мо нозил гардидааст, имон овардаем ва [ҳамчунин бар ин боварем, ки] ағлаби шумо ноғармонед"

60. Бигӯ: "Оё [мехоҳед] шуморо аз [ҳоли] касоне огоҳ кунам, ки назди Аллоҳ таоло ҷазое аз ин бадтар доранд? [Онон] Касоне [ҳастанд], ки Аллоҳ таоло лаънаташон кард ва бар эшон ҳашм гирифт ва бархе аз онору [масҳ намуд ва ба шакли] бузина ва хук даровард ва [низ] касоне, ки [ба ҷойи Аллоҳ таоло] тоғут [ва ҳокимони ҳудкома]-ро бандагӣ карданд. Ионон [аз ҳама] бадмақомтар ва аз роҳи рост гумгаштатаранд

61. Ва [эй паёмбар] вақте [яҳудиёни мунофиқ] наздатон меоянд, мегӯянд: "Имон овардаем", ҳол он ки бо қуфр ворид шуданд ва бо ҳамон [куфр] берун рафтаанд; ва Аллоҳ таоло ба он чи пинҳон мекарданд, донотар аст

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الْصَّلَاةِ أَخْذُوهَا  
هُرُوا وَلَعِنَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

فُلْ يَتَأَهَّلُ الْكِتَبِ هُلْ تَنْقِمُونَ  
مِنَا إِلَّا أَنْ ءَامَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنْ  
أَكُّتُكُمْ فَسِيقُونَ ﴿٦٦﴾

فُلْ هُلْ أَتَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ  
مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ  
وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ  
وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الْطَّاغُوتَ أَوْ لَتَّلَكَ  
شَرُّ مَكَانًا وَأَصْلَلَ عَنْ سَوَاءٍ  
السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا إِيمَنَا وَقَدْ  
دَخَلُوا بِالْكُفَّارِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا  
بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا  
يَكْتُمُونَ ﴿٦٨﴾

62. Ва бисёре аз ононро мебинй, ки дар гунох ва тачовуз [ба ҳукуки дигарон] ва ҳаромхўрӣ шитоб мекунанд. Чи бад аст, он чи мекунанд!

63. Чаро донишмандон ва фақеҳон [-и яҳуд] ононро аз гуфтори гунох [-олуд] ва ҳаромхорагиашон бознамедоранд? Ростӣ, чи бад аст, он чи анҷом медиҳанд!

64. Ва яхудиён [ҳангоми саҳтӣ ва танғастӣ] гуфтанд: "Дасти Аллоҳ таоло [аз хайру бахшиш] бастааст". Даствояшон баста бод ва ба сазои он чи гуфтанд лаънат бар онон бод! [Ҳаргиз чунин нест] Балки ҳар ду дасти Ӯ кушодааст [ва] ҳар гуна ки бихоҳад, мебахшад. [Эй паёмбар] Ин оёт, ки аз тарафи Парвардигорат бар ту нозил шудааст, бар саркашӣ ва куфри бисёре аз онон меафзояд. Мо миёнашон то рӯзи қиёмат душманӣ ва кина афкандем. Ҳар замон оташи ҷанг барафрӯхтанд, Аллоҳ таоло онро хомӯш кард. Онон [пайваста] дар замин ба табаҳкорӣ [ва фасод] мекӯшанд ва Аллоҳ таоло табаҳкоронро дӯст намедорад

65. Ва агар аҳли китоб имон меоварданд ва парҳезкорӣ мекарданд, яқинан, гуноҳонашонро мезудудем ва ононро ба боғҳои пурнеъмат [-и бихишт] ворид мекардем

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي  
الْأَئْمَةِ وَالْعَدْوُنَ وَأَكْلُهُمُ الْسُّخْتَ  
لَبَسْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ الرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ  
عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَئْمَمُ وَأَكْلُهُمُ  
الْسُّخْتَ لَبَسْسَ مَا كَانُوا  
يَصْنَعُونَ ﴿٧﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ  
غُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنْوُ بِتَا قَالُوا بَلْ  
يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْنَتَا وَكُفْرًا  
وَالْقَيْنَا يَبْيَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
لِلْحَرْبِ أَظْفَاهَا اللَّهُ رَوَسَعُونَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُجْبِبُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ ءَامَنُوا وَتَقَوَّا  
لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَلَا دُخُلُّهُمْ جَنَّتَ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

66. Ва агар онон ба Таврот ва Инчил ва он чи аз сўйи Парвардигорашибон бар онҳо нозил шудааст [Қуръон] амал мекарданд, ҳатман, аз [баракоти осмони] болои сарашибон ва аз [неъматҳои замини] зери пояшон бархӯрдор мешуданд. Бархе аз онон миёнарав ҳастанд, ва [-ле] бисёре аз эшон [ба сабаби беимони] корҳои баде анҷом медиҳанд

67. Эй паёмбар, он чиро аз тарафи Парвардигорат бар ту нозил шудааст, [ба таври комил ба мардум] иблөғ кун ва агар [чунин] нақунӣ, рисолати Ӯро [ба анҷом] нарасондай ва Аллоҳ таоло туро аз [газанди] мардум ҳифз мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад

68. Бигу: "Эй аҳли китоб, шумо бар ҳеч [оини дурусте] нестед, магар ин ки Таврот ва Инчил ва он чиро, ки аз тарафи Парвардигоратон бар шумо нозил шудааст, барпо доред". Ва [эй паёмбар] бе тардид, он чи аз сўйи Парвардигорат бар ту нозил шудааст, бар саркаший ва қуфри бисёре аз онон меафзояд, пас, бар [ин] гурӯҳи кофир афсус махӯр

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ  
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُّهُ  
مِنْ فُوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْكُمْ أَرْجُلَهِمْ  
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ  
سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

\*يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ لَمْ تَتَعَلَّ فَمَا  
بَلَغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ  
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ ﴿٦﴾

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبَ لَسْمُ عَلَىَ  
شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقْبِلُوا الْتَّوْرَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ  
رَبِّكُمْ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا  
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَاتًا  
وَكُفَّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ﴿٦﴾

69. Бе гумон, касоне, ки имон овардаанд ва касоне, ки яхудӣ ва соибӣ [фитратгар] ва масеҳӣ ҳастанд, ҳар ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон оварад ва корҳои шоиста анҷом дидҳад, на тарсе хоҳанд дошт ва на андуҳгин мешаванд

إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
وَالصَّابِرُونَ وَالْتَّصَدِرَى مِنْ عَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا  
فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزُنُونَ ﴿٦٩﴾

70. Яқинан, мо аз Бани Исроил [дар мавриди итоат аз фармони ҳақ] паймон гирифтем ва паёмбароне ба сӯяшон фиристодем. Ҳар гоҳ паёмбаре чизе овард, ки ҳавои нафсашон намеписандад, гурӯҳеро дурӯғгӯ хонданд ва гурӯҳеро куштанд

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيشَنَقَ بَنِي إِسْرَاعِيلَ  
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءُهُمْ  
رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا  
كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتَلُونَ ﴿٧٠﴾

71. [Оре, яхудиён паймон шикастанд] Ва пиндоштанд, ки мӯҷозоте дар кор нест, пас, кӯр гаштанд [ва ҳакро надиданд] ва кар шуданд [ва ҳакро нашуниданд]. Он гоҳ [тавба карданд ва] Аллоҳ таоло тавбай эшонро пазирафт. Сипас бисёре аз эшон [боз ҳам дар баробари ҳидоят] кӯру кар шуданд ва Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳанд, биност

وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا  
وَصَمُمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ  
عَنُوا وَصَمُمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

72. Онон, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло ҳамон Масеҳ писари Марям аст", яқинан коғир шуданд, дар ҳоле ки [ҳуди] Масеҳ гуфт: "Эй Бани Исроил, Аллоҳро бипарастед, ки Парвардигори ману Парвадигори шумост. Бе тардид, ҳар ки ба Аллоҳ таоло ширк оварад, Аллоҳ таоло биҳиштро бар ў ҳаром кардааст ва ҷойгоҳаш дузах аст ва ситамгорон ҳеч ёваре надоранд"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ النَّسِيْحُ  
يَبَيِّنِي إِسْرَاعِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيَ  
وَرَبَّكُمْ إِنَّمَا مَنْ يُنَسِّرَكَ بِاللَّهِ فَقَدْ  
حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوِيَهُ  
الْكَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

73. Касоне, ки [маъбуди ҳақиқиро маҷмуаи падар, писар ва Рӯҳ-ул-кудус донистанд ва] гуфтанд: "Аллоҳ таоло савумин [нафар аз] се [маъбуд] аст", ҳатман, кофир шуданд. Маъбуде [ба ҳақ] чуз маъбуди ягона нест. Ва агар аз он чи мегӯянд, бознаистанд, ҳатман, ба афроде аз эшон, ки куфр варзиданд, азоби дардноке хоҳад расид

74. Оё ба сўйи Аллоҳ таоло бознамегарданд ва аз Ў талаби омурзиш намекунанд? Ва Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст

75. Масеҳ писари Марям чуз паёмбаре нест, ки пеш аз ў [низ] паёмбарони дигаре буданд ва модарашиб зани ростгӯ буд. Ҳар ду [монанди инсонҳои дигар] ғизо меҳӯрданд. [Эй паёмбар] Бингар, ки чи гуна оёт [-и худ]-ро барояшон равшан месозем ва боз бингар, ки чи гуна рӯйгардон мешаванд

76. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Оё чизеро ба ҷои Аллоҳ таоло мепарастед, ки суду зиёне бароятон надорад? Ва [ҳол он ки] Аллоҳ таоло шунавову доност"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
كَافِرٌ بِثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ  
وَحْدَهُ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ  
لَيَمْسَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ  
عَذَابُ أَلِيمٍ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ  
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ  
فَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ وَأَمْهَمُهُ  
صِدِّيقَةٌ كَانَتِي يَأْكُلَانِ الظَّعَامَ  
أَنْظُرْ كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ  
أَنْظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ

فُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَعْمًا وَاللَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

77. Бигү: "Эй ахли китоб, дар дини худ ба ноҳақ ғулув [ва зиёдаравй] накунед ва аз ҳавасҳои гурӯҳе пайравӣ накунед, ки пештар гумроҳ шуданд ва бисёре [аз пайравонашон]-ро гумроҳ карданд ва аз роҳи рост мунҳариф гаштаанд"

78. [Афроде] Аз Бани Исроил, ки куфр варзиданд, аз забони Довуд [дар Забур] ва [аз қавли] Исо писари Марям [дар Инчил] мавриди лаънат қарор гирифтанд. Ин [нафрин] ба хотири он буд, ки нофармонӣ карданд ва [аз ҳудуди илоҳӣ] таҷовуз менамуданд

79. Онон яқдигарро аз [гуноҳону] кор [-ҳои] зиште, ки анҷом медоданд, наҳӣ намекарданд. Ба ростӣ, чи бад буд он чи мекарданд!

80. [Эй паёмбар] Бисёре аз ононро мебинӣ, ки бо кофирон дӯстӣ мекунанд. Ба ростӣ, чи зишт аст, он чи барои худ пеш фиристоданд, ки [дар натиҷаи он низ] Аллоҳ таоло бар онон ҳашм гирифт ва ҷовидона дар азоб мемонанд

81. Ва агар [яҳудиён] ба Аллоҳ таоло ва паёмбар ва он чи бар ў нозил шудааст, имон меоварданд, онон [кофирон]-ро ба дӯстӣ намегирифтанд, вале бисёре аз онон нофармонанд

فُلْ يَتَأْهِلَ الْكِتَبِ لَا تَعْلَمُونَ  
دِينَكُمْ عَيْرَ أَحَقُّ وَلَا تَتَبَعَّهُ  
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُوْا مِنْ قَبْلٍ  
وَأَصْلَوْا كَثِيرًا وَصَلُوْا عَنْ سَوَاءِ  
السَّبِيلِ

لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤْدَ وَعَيْسَى  
أَبْنَيْ مَرِيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

كَانُوا لَا يَتَأْهِلُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ  
لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ  
أَنفُسُهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَلِيلُونَ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّبِّيِّ وَمَا  
أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَا أَنْخَدُوهُمْ أَوْ لِيَأْمَأِ  
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ

82. [Эй паёмбар] Яқинан, яхудиён ва касонеро, ки ширк варзиданд, душмантарини мардум нисбат ба мұмминон хоҳй ёфт ва наздиктарин дүстон ба мұмминонро касоне хоҳй ёфт, ки мегүянд: "Мо масеҳй ҳастем". Ин ба хотири он аст, ки миёни эшон қашишон ва роҳибон [-и ҳақпарат] ҳастанд ва [низ] аз он рүст, ки тақаббу्र намеварзанд

83. Ва чун оётеро, ки бар паёмбар нозил шудааст, мешунаванд, мебинй бар асари он чи аз ҳақ шинохтаанд, қашмонашон ашк меборад ва мегүянд: "Парвардигоро, имон овардем, пас, моро дар зумраи [мусулмонон ва] гувоҳон бинавис

84. Чаро ба Аллоҳ таоло ва он чи аз ҳақ ба мо расидааст, имон наёварем, ҳол он ки умед дорем, ки Парвардигорамон моро бо гурӯҳи шоистагон [ба биҳишт] дароварад"?

85. Пас, Аллоҳ таоло ба поси он чи гуфтанд, ба онон боғхое [аз биҳишт] подош дод, ки аз зери [дараҳтони] он ҷўйборҳо ҷорӣ аст ва ҷовидона дар он ҳоҳанд монд. Ва ин аст ҷазои нақуқорон

86. Ва касоне, ки куфр варзиданд ва оёти моро тақзиб карданд, онон аҳли дузаханд

\*لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَّابَةً  
لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا مُؤْمِنِيْا لِلَّهِ وَاللَّذِينَ  
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً  
لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا مُؤْمِنِيْا لِلَّهِ قَاتِلُوا إِنَّا  
نَصَرَنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيَسِيْنَ  
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْكُنُونَ<sup>٨٦</sup>

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزَلَ إِلَيَّ الرَّسُولِ  
تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ  
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحُقْقِ يَقُولُونَ رَبُّنَا  
ءَامَنَّا فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِيْنَ<sup>٨٧</sup>

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا  
مِنَ الْحُقْقِ وَنَطَّعْنَ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا  
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ<sup>٨٨</sup>

فَأَثَبْهُمُ اللَّهُ بِمَا قَاتَلُوا جَنَّتِتْ  
تَحْبِرِي مِنْ تَحْكِيمَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيْنَ  
فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءَ الْمُحْسِنِيْنَ<sup>٨٩</sup>

وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِمَا يَأْتِيْنَا  
أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ<sup>٩٠</sup>

87. Эй касоне, ки имон овардаед, чизҳои покизаero, ки Аллоҳ таоло барои [истифодай] шумо ҳалол кардааст, [ба баҳонаи зуҳду диндорӣ бар худ] ҳаром накунед ва [аз ҳад] таҷовуз нанамоед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло мутаҷовизон [-и ҳудуди илоҳӣ]-ро дӯст намедорад

88. Ва аз чизҳои ҳалол [ва] покизае, ки Аллоҳ таоло бар шумо рӯзӣ додааст, бихӯред ва аз Аллоҳ таоло, ки ба Ӯ имон доред, парво кунед

89. Аллоҳ таоло шуморо ба хотири савғандҳои бехуда [ва беихтиёратон] бозхост намекунад, вале дар савғандҳое, ки [огоҳона] меҳӯред [ва мешканед], муҳаза мекунад. Пас, каффораи он, ҳӯрок додан ба даҳ тиҳидаст аз ғизоҳои [маъмулӣ ва] мутавассити шаҳратон аст ё либос додан ба даҳ нафар [аз мустамандон] ё озод кардани як барда. Агар касе [тавоноии молӣ надорад ё ҳеч як аз инҳоро] намеёбад, пас, се рӯз рӯза [бигирад]. Ин каффораи савғандҳои шумост, [барои] ҳар замон, ки савғанд ёд кардед [ва онро шикастед]. Ва савғандҳои ҳудро ҳифз кунед [ва нашканед]. Аллоҳ таоло ин чунин оёти ҳудро барои шумо баён мекунад, бошад, ки сипос гузоред

يَنَأُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُخْرِمُوا  
طَبِيبَتْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا  
تَعْنَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

وَلَكُمْ مَا رَزَقْتُمُ اللَّهُ حَلَالًا  
طَيِّبَاتٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ (٨٨)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي  
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرُتُمْ وَإِطْعَامُ  
عَشَرَةَ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا  
تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ  
تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرٌ أَيْمَانِكُمْ  
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَائِنَتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (٨٩)

90. Эй касоне, ки имон овардаед, бе тардид, шаробу қимор ва бутхову тирҳои қуръакашӣ палид [ва] аз кор [-ҳои] шайтон ҳастанд, пас, аз онҳо дурӣ кунед, бошад, ки раstagor шавед

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ  
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنَبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾

91. Дар ҳақиқат, шайтон меҳоҳад бо шаробу қимор, миёнатон душманий ва кина эҷод кунад ва шуморо аз ёди Аллоҳ таоло ва аз намоз боздорад, пас, [эй муъминон, ҳоло ки ҳақиқатро донистед] оё аз онҳо даст бармедоред?

إِنَّمَا يُرِيدُ الْشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ  
بَيْنَكُمُ الْعَدُوَةَ وَالْبَغْضَاءِ فِي  
الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنِ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ فَهُنَّ أَنْتُمْ  
مُّنْتَهُونَ ﴿٤٧﴾

92. Ва аз Аллоҳ таоло итоат кунед ва фармонбари паёмбар бошед ва [аз гуноҳу нофармой] ҳазар кунед. Пас, агар рӯй гардондед, бидонед, ки вазифаи паёмбари Mo [чизе] ҷуз иблуғи ошкор нест

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ  
وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَّمُ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا  
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿٤٨﴾

93. Бар касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, гуноҳе дар он чи [пеш аз ҳукми таҳрими шароб] хӯрдаанд, нест, [албатта] дар сурате ки [аз муҳаррамот] парҳез кунанд ва имон биоваранд ва корҳои шоиста анҷом диҳанд, сипас парҳезкорӣ кунад ва имон биоваранд, он гоҳ [беш аз пеш] парҳезкорӣ кунанд ва некӣ намоянд. Ва Аллоҳ таоло нақуқоронро дӯст медорад

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءاْمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا  
مَا أَتَقْوَا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلِحَاتِ ثُمَّ أَتَقْوَا وَءَامَنُوا ثُمَّ  
أَتَقْوَا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٩﴾

94. Эй касоне, ки имон овардаед, Аллоҳ таоло шуморо [дар ҳоле ки муҳрим ҳастед] ба чизе аз шикори [саҳроӣ], ки дар дастраси шумо ва найзаҳоятон бошад, меозмояд, то маълум дорад, чи касе дар ниҳон аз ў метарсад. Пас, ҳар ки баъд аз ин [озмун] аз ҳад даргузарад [ва дар ҳоли ҳаҷ ё умра шикор кунад], азоби дарднок [дар пеш] дорад

95. Эй касоне, ки имон овардаед, дар ҳоли эҳром, шикорро накушед ва ҳар касе аз шумо, ки қасдан онро бикишад, бояд ҳаммонанди он чи ки куштааст, каффорае аз чаҳорпоён бидиҳад, [ба шарте] ки ду нафари одил аз шумо [баробараарзиши] онро таъйид кунанд ва [он гоҳ он каффораро ба сурати] қурбонӣ [ба мустамандони перомуни] Каъба бирасонад ё [муодили баҳои онро] ба тиҳидастони [Ҳарам] ғизо диҳад ё [агар тавони молӣ надошт] муодили онро [дар муқобили ҳар фақир як] рӯза бигирад, то қайфари амали худро бичашад. Аллоҳ таоло он чиро, ки [пеш аз ин таҳрим] гузаштааст, авф намуд ва ҳар ки [ба ин гуноҳ] бозгардад, [бидонад, ки] Аллоҳ таоло аз ў интиқом мегирад ва Аллоҳ таоло шикастнопазири додситон аст

يَتَأْمُّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوْنَكُمْ  
الَّهُ يُشَدِّدُ عَلَىٰ مِنَ الصَّابِدِ تَنَاهُّلُهُ  
أَنْدِيْكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الَّهُ  
مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْنِ فَمَنْ أَعْتَدَهُ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَعْدَابُ أَلِيمٌ ﴿٤٦﴾

يَتَأْمُّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوهُ  
الْصَّابِدُ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ وَمَنْ قَتَلَهُ  
مِنْكُمْ مُعْمَدًا فَجَرَأَهُ مِثْلُ مَا  
قَتَلَ مِنْ النَّعَمَ يَحْكُمُ بِهِ دُوَّا  
غَدْلٌ مِنْكُمْ هَذِيَا بَلِغَ الْكَعْبَةَ  
أَوْ كَفَرَهُ طَعَامُ مَسَكِينٍ أَوْ عَدْلٌ  
ذَلِكَ صِيَامًا لَيَدُوقَ وَبَالْأَمْرِ  
عَفَا الَّهُ عَمَّا سَأَفَ وَمَنْ غَادَ  
فَيَنْتَقِمُ الَّهُ مِنْهُ وَالَّهُ عَزِيزٌ ذُو  
أَنْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

96. [Эй мусулмонон, дар ҳоли эхром] Сайди дарёй ва хўроки он барои шумо ҳалол шудааст, то шумо [ки дар Макка муқим ҳастед] ва корвониён [ки мусофиранд, ҳамагӣ] аз он бархӯрдор шавед, ва [-ле] то замоне ки муҳрим ҳастед, сайди саҳроӣ бар шумо ҳаром аст ва аз Аллоҳ таоло, ки [рӯзи қиёмат] назди Ўчамъ мешавед, парво кунед

97. Аллоҳ таоло Каъбаи Байт-ул-ҳаромро василае барои устуворӣ [ва сомон бахшидан ба кори] мардум қарор дод ва [ҳамчунин, ҳурмати ҷангӯ даргирӣ дар] моҳи ҳаром ва [куштани] қурбонӣ [-и бенишон] ва қурбонии қалодадор [-ро барои осоиши мардум вазъ кард]. Ин [гуна аҳком] барои он аст, ки бидонед Аллоҳ таоло он чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст медонад ва ин ки Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

98. [Эй мардум] Бидонед, ки Аллоҳ таоло саҳткайфар аст ва [дар айни ҳол] Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

99. Паёмбар вазифае ҷуз расондани [ваҳӣ] надорад ва Аллоҳ таоло он чиро, ки ошкор мекунед ва пинҳон медоред, [ҳамаро] медонад

100. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Палид ва пок яксон нестанд, ҳарчанд фаровонии палид [и] туро ба шигифт оварад. Пас, эй хирадмандон, аз Аллоҳ таоло парво кунед, бошад, ки растагор шавед"

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ  
مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلْسَّيَارَةِ وَرَحْمَةٌ  
عَلَيْكُمْ صَيْدٌ أَلْبَرٌ مَا دُمْتُمْ  
حُرُومًا وَأَنْقُوا اللَّهَ أَلَّذِي إِلَيْهِ  
تُخْشِرُونَ ﴿٦٦﴾

\* جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ  
قِينَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ  
وَالْهَدْيُ وَالْقَلَبُ دَلِيلٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يُكْلِ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَيْدُ الْعِقَابِ  
وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٨﴾

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغَ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ ﴿٦٩﴾

فُلَّا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالظَّبِيبُ  
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيبِ فَانْقُوا  
اللَّهُ يَأْوِي الْأَلْبَبَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾

101. Эй касоне, ки имон овардаед, аз чизҳое напурсед, ки агар [посухи ҳақиқиаш] бароятон ошкор гардад, андуҳгинатон мекунад ва агар замоне, ки Қуръон нозил мегардад, пурсучӯ кунед, [хукму посухи пурсишҳоятон] бар шумо ошкор мегардад. Аллоҳ таоло аз он [масоил ва баёни онҳо] даргузашт ва Аллоҳ таоло омурзандай бурдбор аст

102. Дар ҳақиқат, гурӯҳе [ки] пеш аз шумо [буданд низ] аз ин [гуна] пурсишҳо карданд, сипас [вақте ки ҷавоби ногувор барояшон омад], ба он [амал накарданد ва] куфр варзиданд

103. Аллоҳ таоло ҳеч гуна "баҳира" ва "соиба" ва "васила" ва "ҳом" [анвои шутурҳои муҳталифе, ки мушрикон вақфи бутҳояшон мекарданд]-ро [барои худ] қарор надодааст, вале касоне, ки куфр варзиданд, [бо иддаои ҳурмати ин ҳайвонот] бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд ва бештарашон дарнамеёбанд

104. Ва ҳангоме ки ба онон гуфта шавад: "Ба сӯйи он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст ва ба сӯйи паёмбар биёed", мегӯянд: "Он чи ниёгонамонро бар он ёфтаем, бароямон коғист". Оё агар ниёгонашон чизе намедонистанд ва ҳидоят наёфта буданд [боз ҳам аз онон пайравӣ мекарданд]?

يَنَأُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكُلُوا  
عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ دَسْوِكُمْ  
وَإِنْ تَسْكُلُوا عَنْهَا حِينَ يُرَزَّلُ  
الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَّا اللَّهُ عَنْهَا  
وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾

قَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ  
أَصْبَحُوا بِهَا كُلُّنَّيْنِ ﴿١٧﴾

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ تَحْيِيرَةٍ وَلَا سَآئِةٍ  
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَنَّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَفَرَّوْنَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ وَإِلَيَّ الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا  
وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِنَّا أَوْلَئِنَّا كَانَ  
إِنَّا أَنُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا  
يَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾

105. Эй касоне, ки имон овардаед, муроқиби [имон ва тоати] худ бошед. Агар ҳидоят ёфта бошед, гумроҳии касоне, ки гумроҳ шудаанд, ба шумо зиёне намерасонад. Бозгашти ҳамаи шумо ба сўйи Аллоҳ таоло аст, он тоҳ шуморо аз он чи мекардед, огоҳ месозад

106. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки [нишонаҳои] марги яке аз шумо фаро расид, ҳангоми васият бояд аз миённатон ду нафари одилро гувоҳ бигиред ё агар мусофирират кардед ва пешомади марг ба шумо расид [ва мусулмонеро наёфтед], ду нафар аз ғайри худ [ғайри мусулмон]-ро ба гувоҳӣ биталабед ва агар [дар ростгӯи онҳо] тардид доштед, он дуро баъд аз намоз нигоҳ доред, то ба Аллоҳ таоло савганд бихӯранд, ки: "Мо ҳозир неstem он [vasiyat]-ро ба чизе фурӯшем, агарчи [ба суди] хешонамон бошад. Ва шаҳодати Аллоҳро китмон намекунем, ки дар ин сурат, ҳатман, аз гунаҳгорон хоҳем буд"

107. Пас, агар маълум шуд, ки он ду муртакиби гуноҳ [хиёнат ва дурӯғӯй] шудаанд, ду тан аз касоне, ки мавриди чафои гувоҳон қарор гирифтаанд ва аз наздикон [-и майит] ҳастанд, ба ҷойи онон бархезанд ва ба Аллоҳ таоло савганд бихӯранд, ки: "Гувоҳии мо аз гувоҳии он ду дурустар аст ва мо [аз ҳақ] таҷовуз намекунем ва дар ғайри ин сурат, аз ситамгорон хоҳем буд"

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ  
أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا  
أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
جَمِيعًا فَيَنِيبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةً  
بِيَنِيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ  
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ أُشَانِ دَوَّا  
عَدْلٌ مِنْكُمْ أُوْءَاخَرَانِ مِنْ  
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
فَأَصْبَتُكُمْ مُصِيَّةً لِلْمَوْتِ  
تَحْسِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيَقُسِّيَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبَتُمْ لَا  
نَشْرِي بِهِ شَمَانَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى  
وَلَا كَنْتُمْ شَهَدَةً لِلَّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ  
الْآثِيَّينَ ﴿١٦﴾

فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا أَسْتَحْفَقَا إِنَّمَا  
فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامُهُمَا مِنْ  
الَّذِينَ أَسْتَحْقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ  
فَيَقُسِّيَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتْنَا أَحَقُّ  
مِنْ شَهَدْتُهُمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِنَّا إِذَا  
لَمْنَ الظَّلَالِيَّينَ ﴿١٧﴾

108. Ин [равиш] наздиктар аст ба он ки шаҳодат ба сурати дурусташ адо шавад ё шоҳидон битарсанд, ки пас аз савганди онон [ворисон] савгандҳояшон рад шавад [ва хиёнаташон ошкор гардад] ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва [ин пандҳоро] бишнавед ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло мардуми [бадкор ва] нофармонро ҳидоят намекунад

109. Рӯзе [хоҳад расид], ки Аллоҳ таоло паёмбаронро гирд меоварад ва мепурсад: "[Умматҳоятон] Чи посуҳе ба [даъвати] шумо доданд"? Онон гӯянд: "Мо донише [ба ҳақиқати амр] надорем. Бе тардид, Туй, ки донои розҳои ниҳонӣ"

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَيْ  
وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُونَ بَعْدَ  
أَيمَنِهِمْ وَأَنْتُمْ أَلَّا تَرَأْسُوا الْمَلَكَاتِ وَاللهُ  
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٨﴾

\*يَوْمَ جَمِيعُ اللَّهُ الرُّسُلِ فَيَقُولُ  
مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ  
أَنْتَ عَلَّامُ الْعِيُوبِ ﴿١٩﴾

110. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме ки Аллоҳ таоло фармуд: "Эй Исо – писари Марям, неъмати маро бар худ ва бар модарат ба ёд овар, он гоҳ ки туро бо Рӯҳ-ул-кудус [Чабраил] таъйид кардам, ки дар гаҳвора [ба эъчоз] ва дар миёнсолӣ [ба ваҳӣ] бо мардум сухан меғуфтӣ ва он гоҳ ки ба ту китобу ҳикмат ва Тавроту Инчил омӯхтам ва он гоҳ ки ба фармони Ман аз гил [чизе] ба шакли паранда месоҳти ва дар он медамидӣ ва ба фармони Ман паррандае мешуд ва кӯри модарзоду бемории мубтало ба песиро ба фармони Ман шифо медодӣ ва он гоҳ ки мурдагонро ба фармони Ман [зинда аз қабр] берун меовардӣ ва он гоҳ ки мӯъцизоти ошкор барояшон оварда будӣ – аз ту боздоштам. Пас, касоне аз онон, ки куфр варзида буданд, гуфтанд: "Ин [корҳо чизе] нест магар афсуни ошкор"

111. Ва [Эй Исо, ба ёд овар] Замоне, ки ба ҳавориён ваҳӣ фиристодам, ки: "Ба Ман ва ба фиристодаам имон биёваред". Онон гуфтанд: "Имон овардем ва гувоҳ бош, ки мо таслим [- и фармонат] шудаем"

112. [Ва ёд кун аз] Он гоҳ ки ҳавориён гуфтанд: "Эй Исо – писари Марям, оё Парвардигорат метавонад суфрае [пур аз ғизо] аз осмон бар мо нозил кунад"? [Исо дар посух] Гуфт: "Агар мӯъмин ҳастед, аз Аллоҳ таоло парво кунед"

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ  
أَذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَغَالِي وَلِتَنْتَكُ  
إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ تُكَلِّمُ  
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ  
عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ  
الظِّنِّ كَهْيَةً لَكَبِيرٍ بِإِذْنِي فَتَنْفِعُ  
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُنْرِئُ  
الْأَكْنَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ  
تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ  
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَنَّتْهُمْ  
بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَيْ أَحْوَارِيْنَ أَنْ  
عَامِلُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا عَامِلًا  
وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١٧﴾

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ابْنَ  
مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ  
عَلَيْنَا مَآيَدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا  
اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

113. Онон гуфтанд: "Мехоҳем аз он бихӯрем ва дилҳоямон [ба рисолати ту] итминон ёбад ва бидонем, ки ба морост гуфтай ва худ аз гувоҳони он бошем"

114. Исо – писари Марям - [дуо кард ва] гуфт: "Бор Илоҳо, Парвардигоро, суфраи [пурғизо] аз осмон бар мубифрист, то иде бошад барои имрӯзиён ва ояндагонамон ва [ҳамчунин] мӯъчидае аз [ҷониби Ту] бошад ва ба морӯзӣ дех, ки Ту беҳтарин руздиҳандай"

115. Аллоҳ таоло [дуои ўро иҷобат кард ва] фармуд: "Ман онро бар шумо нозил мекунам, аммо ҳар касе аз шумо, ки пас аз он қуфр биварзад, ўро ба чунон азоб [-и саҳт] дучор мекунам, ки ҳеч як аз ҷаҳониёнро ончунон азоб накарда бошам"

116. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки [рӯзи қиёмат] Аллоҳ таоло мефармояд: "Эй Исо – писари Марям, оё ту ба мардум гуфти, ки: "Ману модарамро [ҳамчун] ду маъбуд ба ҷои Аллоҳ таоло баргузинед"? [Исо] мегӯяд: "[Бор Илоҳо] Ту мунаzzahӣ, шоиста нест, ки ман [дар бораи хештан] чизе, ки ҳаққам нест бигӯям. Агар чунин [суханеро] гуфта бошам, бе гумон, Ту медонӣ. Ту он чиро, ки дар нафси ман аст, медонӣ ва [-ле] ман он чиро, ки дар зоти [поки] Туст намедонам. Бе тардид, Ту худ донои розҳои ниҳонӣ

قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا  
وَتَظْهِيَنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ  
صَدَقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ  
الشَّهِيدِينَ ﴿١٦﴾

قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا  
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَأْيَدَةً مِنَ السَّمَاءِ  
تَكُونُ لَنَا عِيَادَةً لَأَوْتَنَا وَعَاجِزَنَا  
وَعَالَيْهِ مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْأَرْزَقِينَ ﴿١٧﴾

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ  
يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّ أَعْذِبَهُ  
عَذَابًا لَا أَعْذِبُهُ وَأَحَدًا مَنْ  
الْعَلَمِينَ ﴿١٨﴾

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
إِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخْنَدُونِي وَأَمَّنِي  
إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ  
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي  
بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتَهُ  
تَعَالَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي  
نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ  
الْغُيُوبِ ﴿١٩﴾

117. Чуз он чи маро ба он фармон додай, чизе ба онон нагуфтам. [Гуфтам, ки] "Аллоҳро бипарастед, ки Парвардигори ману шумост". Ва то замоне, ки миёнашон ба сар мебурдам, бар [суханони] онон гувоҳ будам ва чун маро [ба сўйи Хеш] баргирифтӣ, Ту худ муроқибашон будӣ ва Ту бар ҳар чизе гувоҳӣ

118. Агар ононро [бо адолатат] азоб кунӣ, бандагони Ту ҳастанд ва агар ононро [бо раҳматат] бубахшой, Туй, ки шикастнопазири ҳакимӣ"

119. Аллоҳ таоло мефармояд: "Имрӯз рӯзест, ки ростии ростгӯён ба онон суд мебахшад. Онон боғхое [дар биҳишт] доранд, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он чорӣ аст ва то абад ҷовидона дар он мемонанд. Аллоҳ таоло аз [аъмоли] онон хушнуд аст ва онон [низ] аз [подоши] Ў хушнуданд. Ин ҳамон растагории бузург аст"

120. Фармонравоии осмонҳо ва замин ва он чи дар онҳост, аз они Аллоҳ таоло аст ва Ў бар ҳар чизе тавоност

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَنَّيْ بِهِ إِنْ  
أَعْبُدُوُ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَلَا  
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا  
تَوَقَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الْرَّئِيْبَ  
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ  
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ  
صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ  
هَبَّتِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٩﴾

لِلَّهِ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Сураи Аңъом  
الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ситоиш Аллоҳ таолорост, ки осмонхो ва заминро офариid ва торикихо ва рӯшнӣ [шабу рӯз]-ро падид овард. Бо ин ҳама, касоне, ки куфр варзидаанд, [дигаронро дар тавону тадбир] бо Парвардигори худ баробар медонанд

2. Ўст, ки шуморо аз гил офариid, он гоҳ муддатеро [барои ҳаётатон] муқаррар дошт ва ачал, ҳатман, назди Ўст. Бо ин ҳама шумо [дар қуррати Ўбарои барпо шудани қиёмат] тардид мекунед

3. Ва Ўст Аллоҳ таоло [Маъбуди ягона] дар осмонхо ва замин, ниҳону ошкоратонро медонад ва он чиро ба даст меоваред,[ва анҷом медиҳед низ] медонад

4. Ва ҳеч нишонае аз нишонаҳои Парвардигорашон ба ион [кофирон] намеояд, магар ин ки аз он рӯйгардон мешаванд

5. Ҳамоно онон ҳақро, ҳангоме ки ба сӯяшон омад, дурӯf шумурданد, пас, ба зудӣ ҳабарҳои он чиро, ки масхарааш мекарданд, ба онон хоҳад расид

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الْقِلْمَنْتَ وَالثُّرَّ  
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ طِينٍ ثُمَّ  
فَضَّيَ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمٌ عِنْدَهُ  
ثُمَّ أَنْتُمْ تَمَتَّرُونَ ﴿٢﴾

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ  
يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا  
تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ عَâيَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ  
رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

فَقَدْ كَدَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ  
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنَّبَاؤُ مَا كَانُوا يَهُ  
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

6. Оё [кофирон] надиданд, ки пеш аз онон чи [бисёр] гурӯхое аз мардумро нобуд кардем? [Умматҳое] Ки дар замин ба эшон чунон иқтидор [ва неруе] дода будем, ки [ҳаргиз] ба шумо чунон имконоте надодаем ва борони осмонро паёпай бар онон фиристодем ва наҳрҳо падид овардем, ки зери [хонаҳои] онон чорӣ буд. Пас, [ҳангоме ки носипосӣ карданд, Mo] эшонро ба [сазои] гуноҳҳояшон нобуд кардем ва пас аз онҳо гурӯҳи дигаре падид овардем

7. Ва [эй паёмбар, ҳатто] агар китобе [навишта] бар қофаз бар ту нозил мекардем ва эшон он [китоб]-ро бо дастони хеш ламс мекарданд, ҳатман, қасоне, ки қуфр варзидаанд мегуфтанд: «Ин [китоб чизе] нест, магар ҷодуи ошкор»

8. Ва [кофирон] гуфтанд: «Чаро фариштае ба ў нозил нашудааст [то гувоҳи ростғўяш бошад]? Ва агар фариштае мефиристодем [ва имон намеоварданд], ҳатман, кор ба поён мерасид ва муҳлате [барои тавба] намеёфтанд [ва ҳалок мешуданд]

9. Ва агар он [фиристода]-ро фариштае қарор медодем, ҳатман, вайро ба шакли марде дармеовардем [то битавонанд ўро бубинанд ва суханонашро бифаҳманд] ва яқинан, ононро дучори ҳамон иштибоҳе мекардем, ки қаблан дар он буданд [зоро ў низ сурати инсон дошт]

أَلَمْ يَرَوْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ  
مِنْ قَرْنِ مَكَّنَنُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ  
نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا أَسْسَاءَ  
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا لِأَنَّهُمْ  
تَحْبِرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ  
بِذُنُوبِهِمْ وَأَدْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا  
عَاصِرِينَ ﴿٦﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابِ  
فَلَمْ سُوْهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ  
مُّبِينٌ ﴿٧﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ  
أَنَّرَنَا مَلَكًا لَعَضَنِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا  
يُنَظِّرُونَ ﴿٨﴾

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا  
وَلَلَّهِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾

10. [Эй паёмбар] Ҳатман, паёмбароне пеш аз ту [низ аз сўйи кофирон] мавриди тамасхур воқеъ шуданд, пас, он чи ки масхарааш мекарданд, домонашонро гирифт [ва гирифтори азоб шуданд]

11. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Дар замин гардиш кунед ва бингаред, ки саранчоми тақзибкунандагон [-и оёти илоҳӣ] чигуна будааст»

12. Бигӯ: «Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они кист?» Бигӯ: «Аз они Аллоҳи мутаол аст, ки раҳматро бар хеш воҷиб гардонидааст, [ва] ҳатман, шуморо дар рӯзи қиёмат, ки дар он шакке нест, [назди худ] чамъ ҳоҳад кард. Ва қасоне, ки ба хеш зиён расонидаанд, имон намеоваранд

13. Ва ҳарчи дар шабу рӯз ором [-у қарор] дорад аз они Ўст ва Ӯ шуновову доност

14. Бигӯ: «Оё ғайри Аллоҳи мутаопро [барои худ дӯст ва] корсоз гирам? [Парвардигоре] Ки падидоварандай осмонҳо ва замин аст ва Ўст, ки рӯзӣ медиҳад ва худ рӯзӣ дода намешавад». Бигӯ: «Ман фармон ёфтаам, ки нахустин касе [аз ин уммат] бошам, ки таслим [-и амри илоҳӣ] шудааст ва [Аллоҳ таоло бар ман фармон дод, ки]: “Ҳаргиз аз мушрикон набошам”

وَلَقَدِ أَسْتَهْرِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ  
فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا  
كَانُوا بِهِ يَمْسَهُزُونَ ﴿٦﴾

فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عِقَبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٧﴾

فُلْ لَمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ  
لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا  
رَبِّ فِيهِ أَذْنِينَ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ  
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

\*وَلَهُوَ مَا سَكَنَ فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِرِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

فُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ  
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا  
يُطْعِمُ قُلْ إِنِّي أُمَرْتُ أَنْ أَكُونَ  
أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠﴾

15. Бигү: «Агар ман аз [хукми] парвардигорам нофармонй кунам, бе тардид аз азоби рўзи бузург метарсам»

16. Ҳар ки дар он рўз ба вай азоб нарасад, ҳатман, [Аллоҳ таоло] ба ў раҳм кардааст ва ин ҳамон пирӯзии ошкор аст

17. [Эй инсон] Агар Аллоҳ таоло [бихоҳад] зиёне ба ту расонад, ҳеч касе ҷуз Ў бартарафкунандай он нест; ва агар [ирода кунад, ки] хайре ба ту расонад, [касе боздорандай он нест] пас, Ў бар ҳама чиз тавоност

18. Ва Ўст, ки бар бандагони худ чира [ва мусаллат] аст ва Ў ҳакими огоҳ аст

19. [Эй паёмбар, бар мушрикон] Бигү: «Гувоҳии чи касе аз ҳама беҳтар аст»? Бигү: «Аллоҳ таоло [ки] миёни ману шумо гувоҳ аст ва ин Қуръон [аз ҷониби Ў] бар ман ваҳӣ шудааст, то ба василаи он ба шумо ва ҳар ки [ин паём ба ў] мерасад, ҳушдор диҳам. Оё шумо ба ростӣ гувоҳӣ медиҳед, ки бо Аллоҳ таоло маъбудони дигаре ҳаст?» Бигү: «Ман [ҳаргиз ба чунин чизе] гувоҳӣ намедиҳам». Бигү: «Яқинан Ў танҳо маъбуди ягона аст ва ман аз он чи [бо Ў] шарик қарор медиҳед, безорам»

فُلٌ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ

مَنْ يُصَرِّفُ عَنْهُ يَوْمٌ فَقَدْ  
رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا  
كَاشِفٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِسْكَ  
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَهُوَ  
الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ

قُلْ أَئِنَّ شَيْءًا أَكْبَرُ شَهَدَةً  
أَللَّهُ شَهِيدٌ بِيْنِ يَمِنٍ وَبَيْنِ كُمْ وَأُولَئِنَّ  
إِلَيْهِ هَنَدًا الْقُرْمَانُ لِأَنْذِرُكُمْ بِهِ  
وَمَنْ بَلَغَ أَكْبَرَكُمْ لَتَشَهَّدُونَ أَنَّ  
مَعَ أَللَّهِ عَلَيْهِ أُخْرَىٰ قُلْ لَاَ أَشَهُدُ  
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ  
مِمَّا تُشْرِكُونَ

20. Касоне, ки ба онон китоб [-и осмой] додаэм, ҳамон гуна ки писарони худро мешиносанд, [паёмбар]-ро мешиносанд. Онон ки [бо пайравый аз ҳавои нафс] ба хеш зиён расонидаанд, имон намеоваранд

21. Ва кист ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло дурӯf мебандад [ва барояш шарик мепиндорад] ё оёташро дурӯf меангорад? Яқинан, ситамгорони [мушрик] растагор намешаванд

22. Ва [ёд кун аз қиёмат] рӯзе, ки ҳамаи ононро ҷамъ мекунем ва ба касоне, ки ширк варзидаанд, мегӯем: «Маъбудонатон, ки [шарики Аллоҳ таоло] мепиндоштед, кучо ҳастанд»?

23. Онгоҳ [посух ва] узрашон ҷуз ин нест, ки мегӯянд: «Ба Аллоҳ таоло – Парвардигорамон – савганд, ки мо мушрик набудем»

24. [Эй паёмбар] Бингар, чигуна бар худ дурӯf бастанд ва он чи [дар мавриди шафоати маъбудонашон] ба дурӯf мегуфтанд, [ҳама] маҳву нобуд шуд

أَلَّذِينَ عَطَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُوهُ وَ  
كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ  
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٦﴾

وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا أَوْ كَدَبَ إِعْلَانِهِ إِنَّهُ وَلَا  
يُنْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٧﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ حَيَّاً مَمَّا تَفْوَلُ  
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَئِنَّ شُرَكَآءَكُمْ  
أَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿٢٨﴾

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَنَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٩﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ كَدَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

25. Ва афроде аз онон [мушрикон] ҳастанд, ки [ҳангоми тиловати Қуръон] ба ту гүш месупоранд ва [-ле] мо бар дилхояшон парда афкандаем, то онро нафаҳманд ва дар гүшхояшон сангинй [қарор додаем] ва агар тамоми муъчизот [ва далоили тавхид]-ро бубинанд, [боз ҳам] ба он имон намеоваранд, то наздат биёянд ва бо ту мучодала кунанд. Касоне, ки куфр варзидаанд, мегүянд: «Ин [Қуръон, чизе] Нест магар афсонаҳои пешиниён»

26. Ва онон [мардум]-ро аз пайравии ў [паёмбар] бозмедоранд ва худ [низ] аз ў дур мешаванд ва [касе] чуз хештанро ҳалок намекунанд ва [-ле] намедонанд

27. Ва агар [ононро] ҳангоме ки дар баробари оташ [-и дузах] нигах доштаанд, бубинй, [аз ҳолашон шигифтзада мешавй, ки] мегүянд: «Эй кош, [ба дунё] бозгардонда мешудем ва оёти Парвардигорамонро такзив намекардем ва аз муъминон будем!»

28. [Чунин нест, ки мегүянд] Балки он чи пеш аз ин пинҳон мекарданд, барояшон ошкор шудааст ва агар [ҳам ба дунё] бозгардонда шаванд, бе тардид ба он чи аз он наҳӣ шуда буданд, бозмегарданд ва ион дурӯғгӯ ҳастанд

29. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Чуз зиндагии мо дар дунё ҳеч [зиндагии дигаре] нест ва ҳаргиз барангехта наҳоҳем шуд»

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْنَاكَ وَجَعَلَنَا  
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  
إِذَا دَانُهُمْ وَقَرَأُوا إِنْ يَرَوْا كُلَّ عَائِدَةٍ لَا  
يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ  
يُجَدِّلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِرٌ لِّلْأَوْلَيْنَ ﴿٤٥﴾

وَهُمْ يَهْمُونَ عَنْهُ وَيَنْسُونَ عَنْهُ  
وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفَسَهُمْ وَمَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقْفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا  
يَلِيلَتَنَا نُرُدٌ وَلَا نُكَدِّبَ بِيَائِيتِ  
رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ  
قَبْلِهِنَّ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا تُهْوَى عَنْهُ  
وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٤٨﴾

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الْدُّنْيَا  
وَمَا تَحْنُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٤٩﴾

30. Ва агар ононро ҳангоме ки дар пешгоҳи Парвардигорашон нигоҳ дошта мешаванд, бубинӣ, [шигифтзада мешавай. Аллоҳ таоло ба онон] мегӯяд: «Оё ин [зиндагии пас аз марг] ҳақ нест?» Онон мегӯянд: «Бале, қасам ба Парвардигорамон [ки ҳақ аст]. [Аллоҳ таоло] мегӯяд: «Пас, ба сазои он ки куфр меварзиded, ин азобро бичашед»

31. Касоне, ки дидори Парвардигорро дурӯғ ангоштаанд, ҳатман, зиён диданд, [пас] ҳангоме ки ногаҳон қиёмат бар онон фаро расад, дар ҳоле ки бори [сангини] гуноҳҳони хешро бар пушташон ҳамл мекунанду мегӯянд: «Эй дареф, бар мо аз он чи дар бораи он [дар дунё] кӯтоҳӣ кардем! Ҳон! Чи бад аст боре, ки [бар дӯш] мекашанд!

32. Зиндагии дунё [чиизе] чуз бозича ва саргармӣ нест, ва ҳатман, сарои охират барои касоне, ки парво пеша мекунанд, беҳтар аст. Оё намеандешед?

33. [Эй паёмбар] ба яқин мо медонем, ки ончи [мушрикон] мегӯянд, туро саҳт ғамгин мекунад. Дар воқеъ, онон туро[дар дил] такзиб намекунанд, балки ситамгорон [бо он ки ҳақиқатро медонанд] оёти Аллоҳ таолоро инкор мекунанд

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ  
أَئِنْسٌ هَذَا بِالْحُقْقِ قَالُوا بَلَى وَرِبِّنَا  
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفِرُونَ ﴿٣٠﴾

قَدْ حَيَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَاهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً  
قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا  
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ  
ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾  
  
وَمَا أَلْحِيَهُ الَّذِينَ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ  
وَلَلَّهُ أَلْأَخْرَهُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقَوَّنَ  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي  
يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ  
وَلَكِنَّ الظَّلَالِيْمَ إِنَّا يَنْهَا إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ حَدُّهُنَّ ﴿٣٣﴾

34. Ва пеш аз ту низ паёмбароне такзиб шудаанд, vale бар он чи такзиб шуданд ва озор диданд, шикебой карданд, то [саранчом] ёрии мо бар онон фаро расид ва суханони Аллоҳ таоло [дар мавриди пирӯзии паёмбаронаш]-ро ҳеч тағиیرдиҳандае нест [ки монеъ гардад] ва мусалламан, ахбори паёмбарони [пешин ва достони шикасти душманонашон] ба ту расидааст

35. Ва [эй паёмбар] агар рӯйгардонии онон [аз Қуръон] бар ту ногувор [ва душвор] аст, агар метавонӣ нақбе (тунел) дар замин ё нардбоне дар осмон бичӯй, то муъциза [дигар] барояшон биёварӣ [пас, чунон кун, vale суде надорад]. Ва агар Аллоҳ таоло меҳост, ҳатман, ононро бар [масири] ҳидоят ҷамъ мекард, пас, ҳаргиз аз нодонон мабош

36. Ба ростӣ, танҳо қасоне [даъвати ҳақро] мепазиранд, ки мешунаванд [ва дарк мекунанд] ва Аллоҳ таоло мурдагонро [рӯзи қиёмат] бармеангезад, сипас ба сӯйи ӯ бозгардонда мешаванд

37. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Чаро нишонае [дар бораи ҳаққонияти Муҳаммад] аз тарафи Парвардигораш бар ӯ нозил нашудааст?» [Эй паёмбар] бигӯ: «Бе гумон, Аллоҳ таоло тавоност, ки нишонае [мутобики хости онон] нозил кунад», vale бештарашон намедонанд, [ки нузули вахӣ, бар асоси ҳикмату тадбир аст]

وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ  
فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ  
أَتَتْهُمْ أَصْرَنَاً وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلَمَتِ  
اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ نَّبِيٍّ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ  
فَإِنْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ تَبَغِيَ نَفْقَةً فِي  
الْأَرْضِ أَوْ سُلْمَانًا فِي السَّمَاءِ  
فَتَأْتِيَهُمْ بِأَيَّةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَجَعَنْهُمْ عَلَى الْهُنْدَىٰ فَلَا تَكُونُنَّ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٧﴾

\*إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ  
وَالْمُؤْمِنُ يَعْتَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ  
يُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَائِدَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ  
يُنْزِلَ عَائِدَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

38. Ва ҳеч чунбандае дар замин нест ва на ҳеч парандae, ки бо болҳои худ парвоз мекунад, магар он ки онҳо [низ дар офариниш ва зиндагӣ] гурӯҳҳо монанди шумо ҳастанд. Мо ҳеч чизеро дар китоб [Лавҳи маҳфуз] фуругузор накардаем, сипас [ҳамаро рӯзи қиёмат] назди Парвардигорашон гирд меоваранд

39. Ва қасоне, ки оёти моро дурӯғ ангоштаанд, кару гунг ва дар торикиҳо[-и ҷаҳл саргашта] ҳастанд. Аллоҳи мутаол ҳаркиро бихоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳаркиро бихоҳад, бар роҳи рост қарораш медиҳад

40. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Агар рост мегӯед, ба ман ҳабар дижед, ки агар азоби Аллоҳи мутаол ба сурогатон биояд ё [ногаҳон] қиёмат барпо шавад, оё ғайр аз Аллоҳ таолоро [ба ёрӣ] мехонед?»

41. Оре, танҳо Ўро [ба дуо] мехонед ва агар Ў бихоҳад, он чиро ки ба хотираш ўро фаро мехонед, аз байн мебарарад ва шумо [низ аз тарси азоб] шарикеро, ки барояш қоил шудаед, аз ёд мебаред

42. [Эй паёмбар] Бе тардид, пеш аз ту [низ паёмбароне] ба сӯйи умматҳо[-и пешин] фиристодем ва ононро ба тангдастӣ ва нохушӣ дучор соҳтем, бошад, ки [ба даргоҳи илоҳӣ фурӯтаний ва] тазарруъ кунанд

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَّيْرٌ  
يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ  
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ  
إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَأْتِيَنَا صُمًّ وَبُصْمًّ  
فِي الظُّلْمِنَاتِ مَنْ يَكُنْ إِلَّا اللَّهُ يُضْلِلُهُ  
وَمَنْ يَكُنْ إِلَّا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ  
مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَتَنَّكُمْ عَذَابًا  
أَلَّا اللَّهُ أَوْ أَتَنَّكُمُ الْسَّاعَةَ أَغْيَرُ اللَّهِ  
تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٣٠﴾

بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا  
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا  
تُشْرُكُونَ ﴿٣١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ  
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَّصَرَّفُونَ ﴿٣٢﴾

43. Пас, чаро ҳангоме ки азоби мо ба онон расид, тазарруу накарданد?

Вале [дар ҳақықат] дилхояшон саҳт шудааст ва шайтон он чиро анҷом мөдоданд, барояшон оростааст

44. Пас, вақте [мушрикон] ончиро, ки ба он панд дода шуда буданд, фаромӯш карданд, дарҳои ҳар чизе [аз неъматҳои илоҳӣ]-ро бар онон кушудем, то ба он чи ба эшон дода шуда буд, шод гардиданд. Ногаҳон ононро [ба қуфр] гирифтем, пас, ҳамон дам [ҳамагӣ аз наҷоту раҳмат] маъюс шуданд

45. Пас, решай он гурӯҳе, ки ситам карданд, барканда шуд ва ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло – Парвардигори ҷаҳониён – аст

46. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Ба ман хабар диҳед, агар Аллоҳ таоло гӯшу ҷашмҳоятонро бигирад ва бар дилҳоятон муҳр бизанад, кадом маъбуде ба ҷуз Аллоҳ таоло [метавонад] онҳоро ба шумо бозгардонад?» Бубин, чигуна оётро [ба шеваҳои] гуногун [баён] мекунем, онгоҳ онон рӯй мегардонанд

47. Бигӯ: «Биандешед, агар азоби илоҳӣ ба ногоҳ ё ошкоро ба суроғатон биояд, оё ҷуз гурӯҳи ситамгорон [касе] нобуд мешавад?»

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَتَا تَضَرَّعُوا  
وَلَكِنْ فَسَّثْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ  
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَّمَّا  
عَلَيْهِمْ أَبْوَابٌ كُلُّ شَيْءٍ حَقِيقَ إِذَا  
فَرِحُوا بِمَا أَوْتُوا أَخْدَنَهُمْ بَعْتَهُ  
إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤﴾

فَقُطِّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

فُلْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ أَخْدَ اللَّهُ سَمَّكُمْ  
وَأَبْصَرْتُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ  
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ  
أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّتِيْتُمْ  
هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٦﴾

فُلْ أَرْعَيْتُكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ  
اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهَنَّمَ هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا  
الْقَوْمُ الظَّلِيلُونَ ﴿٧﴾

48. Ва мо паёмбаронро чуз башоратгар ва бимдиҳанда намефиристем, пас, ҳар ки имон биоварад ва [хештанро] ислоҳ кунад, на тарсе бар онон аст ва на андуҳгин мешаванд

49. Ва касоне, ки оёти моро дурӯғ шуморидаанд, ба [сазои] он ки нофармонӣ мекарданд, азоб [-и илоҳӣ] домангирашон хоҳад шуд

50. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Ман намегӯям, ки ганчинаҳои Аллоҳ таоло назди ман аст ва ғайб [низ] намедонам ва ба шумо намегӯям, ки ман фариштаам. Ман аз чизе пайравӣ намекунам магар аз он чи ки ба ман ваҳӣ мегардад». Бигӯ: «Оё нобино ва бино [кофир ва муъмин] яқсонанд? Оё намеандешед?»

51. Ва [эй паёмбар] бо ин [Қуръон] ба онон, ки метарсанд, ба сӯйи Парвардигорашон [барангехта] ва гирд оварда шаванд, ҳушдор дех, [чаро] ки ба чуз Ў барояшон на [дӯсту] корсозе ҳаст ва на шафоатгаре, бошад, ки парво кунанд

52. Ва касонеро, ки [фақиранд ва] бомдоду шомгоҳ Парвардигорашонро меҳонанд [ва] хушнудии Ўро металабанд [аз маҷолиси худ] тард нақун [ки ба бузургони мушрикин таваҷҷӯҳ кунӣ], на чизе аз ҳисоби онҳо бар туст ва на чизе аз ҳисоби ту бар онҳост, ки [бихоҳӣ аз перомунат] тардашон кунӣ ва аз ситамгорон шавӣ

وَمَا نُرِسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
وَمُنذِرِينَ ۝ فَمَنْ ظَاهَرَ وَأَصْلَحَ فَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايِتَنَا يَمْسُهُمْ  
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ۝

فُلَ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَآءٌ  
اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ  
لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا  
يُوْحَى إِلَيَّ فُلْ هَلْ بَسْطَوْيَ الْأَعْمَاءِ  
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْافُونَ أَنْ  
يُحْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ  
دُونِهِ وَلِيٰ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ  
يَعْقُونَ ۝

وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  
بِالْعَذَوَةِ وَالْعَيْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُو  
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ هُمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَطَرِدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ  
الظَّالِمِينَ ۝

53. Ва ин чунин бархе аз ишонро ба бархе дигар озмудем, то [кофирони сарватманд дар бораи мӯъминони мустаманд] бигӯянд: «Оё аз миёни мо инҳо ҳастанд, ки Аллоҳи таоло [бо бахшиши тавфиқи имон] бар онон миннат ниҳодааст?» Оё Аллоҳи мутаол ба [ҳоли] сипосгузорон донотар нест?

54. Ва [эй Паёмбар] ҳар гоҳ касоне, ки ба оёти Мо имон доранд, назди ту оянд, бигӯ: «Салом бар шумо. Парвардигоратон [дар ҳаққи шумо бахшоиш ва] раҳматро бар худ муқаррар доштааст. Ҳар касе аз шумо, ки ба нодонӣ кори баде анҷом диҳад ва онгоҳ тавба намояд ва [гузаштаи хешро] испоҳ кунад, пас, [бидон, ки] яқинан, Ў омурзандай меҳруbon аст»

55. Ва инчунин оёти [худ]-ро шарҳ медиҳем, то роҳи гунаҳкорон равшан шавад [ва шумо аз он дурӣ кунед]

56. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Ман наҳӣ шудаам аз ин ки касонеро бипарастам, ки шумо ба ҷойи Аллоҳи мутаол меҳонед». Бигӯ: «Ман аз ҳавасҳоятон пайравӣ намекунам, ки [агар чунин кунам] ҳатман, гумроҳ шудаам ва аз ҳидоятёфтагон наҳоҳам буд»

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِيَعْضٍ  
لَّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ  
مَنْ بَيْنَ أَلْيَسِ اللَّهَ بِأَعْلَمَ  
بِالشَّكَرِينَ ﴿٥٧﴾

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا  
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ  
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ  
مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَنَّمَ ثُمَّ تَابَ مِنْ  
بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَكَذَلِكَ نُفَضِّلُ الْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ  
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

قُلْ إِنِّي نُهِيُّثُ أَنَّ أَعْبُدَ الَّذِينَ  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَنَّ  
أَهُوَ آئُمُّ قَدْ ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا أَنَّ  
مِنْ أَنْهَتِينَ ﴿٦٠﴾

57. Бигү: «Ман далели равшане аз Парвардигорам дорам, ва [-ле] шумо онро дурӯф пиндоштед. Ва он чи ба шитоб хостораш ҳастед, [азоби илоҳӣ] назди ман нест. Фармон, танҳо аз они Аллоҳ таолост, [ки] ҳақро баён мекунад ва Ў беҳтарин чудокунанда[-и ҳақ аз ботил] аст»

58. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Агар он чи ки ба шитоб хостораш ҳастед, назди ман буд, [бар саратон фуруд меовардам ва] кори миёни ману шумо ба поён мерасид, ва [-ле] Аллоҳ таоло ба [ҳоли] ситамгорон донотар аст [ва ба онон муҳлат медиҳад]»

59. Ва калидҳо [ганчинаҳо]-и ниҳон назди Ўст [ва] ҷузъи Ў [ҳеч кас] онро намедонад ва [Ўст, ки] он чиро дар ҳушкӣ ва дарёст медонад ва ҳеч баргे [аз дараҳт] намеафтад, магар ин ки онро медонад ва ҳеч донае дар торикиҳои замин ва ҳеч тару ҳушке нест, магар ин ки дар китоби равшан [Лавҳи маҳфуз] қарор дорад

60. Ва Ўст, ки шабонгоҳ рӯҳатонро [ҳангоми хоб] мегирад ва [ҳам Ўст, ки] ончиро дар рӯз ба даст овардаед, медонад. Сипас шуморо дар он [рӯз] бедор мекунад, то он ки замони муайяне сипарӣ гардад,; онгоҳ [ки вафот кардед, дар қиёмат] бозгаштатон ба сӯйи Ўст. Сипас шуморо аз ончи анҷом мебодед, оғоҳ мекунад

فُلْ إِلَيْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَبُتْ  
بِهِ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعِجِلُونَ يَهُوَ  
إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ أَحْقَى  
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

فُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعِجِلُونَ  
بِهِ لَقْضَى أَلْأَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ

\*وَعِنْدَهُ مَقَاتِعُ الْعَيْبِ لَا  
يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا  
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ  
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا  
فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٨﴾

وَهُوَ اللَّهُ يَتَوَفَّكُمْ بِالْيَمِّ وَيَعْلَمُ  
مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ  
فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ  
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

61. Ва Ў бар бандагонаш чира аст ва нигаҳбононе [аз фариштагон] бар шумо мефиристад, то замоне, ки марги яке аз шумо фаро расад, фиристодагони мо [бо ҳамроҳи фариштаи марг] чонашро мегиранд ва онон [дар маъмурияти худ] кӯтоҳӣ намекунанд

62. Он гоҳ ба сўйи Аллоҳ таоло, ки [ёру] корсози ростинашон аст, бозгардонда мешаванд. Огоҳ бошед! Ҳукм аз они Ўст ва Ў сареътарин ҳисобрас аст

63. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Кист, ки шуморо аз торикиҳо [ва сахтиҳо] хушкӣ ва дарё начот медиҳад? [Дар ҳоле ки] Ўро ба зорӣ ва пинҳонӣ мехонед [ва мегӯед] “Агар моро аз ин [вартай марг] начот диҳад, ҳатман, аз сипосгузорон хоҳем буд”»

64. Бигӯ: «Аллоҳи мутаол шуморо аз инҳо ва аз тамоми сахтиҳо начот медиҳад, он гоҳ шумо [боз ҳам] ширк меварзед»

65. Бигӯ: «Ў тавоност, ки бар шумо азобе [ҳамчун соиқа ва тӯфон] аз болои саратон ё [ҳамчун хушксолӣ ва зилзила] аз зери пойҳоятон бифиристад ё шуморо ба сурати гурӯҳҳои пароканда [ва чудо аз ҳам] дароварад ва азоби бархе аз шуморо ба бархе [дигар] бичашонад». Бингар чигуна оёт [-и худ]-ро гуногун баён мекунем, бошад, ки дарёбанд

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرِسْلُ  
عَلَيْكُمْ حَفَّةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ  
أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ  
لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦﴾

ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَهُمْ أَلْحَقُّ أَلَا  
لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ سَرَعٌ  
الْحَسِينٌ ﴿٦﴾

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلْمِنِتِ  
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضْرَعُ  
وَخُفْيَةً لَيْنَ أَجْبَنَتَا مِنْ هَذِهِ  
لَكُوْنَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦﴾

قُلْ أَلَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ  
كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ شَرِكُونَ ﴿٦﴾

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ  
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ  
مِنْ نَحْنٍ أَرْجُلُكُمْ أَوْ يَلِسَكُمْ  
شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ  
بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَلْيَتِ  
لَعَلَّهُمْ يَقْهَمُونَ ﴿٦﴾

66. [Эй паёмбар] Қавми ту он [Куръон]-ро дурӯғ шумурданд, дар ҳоле ки он [китоб] ҳақ аст. [Ба кофирони қавмат] Бигү: «Ман [муроқибу] коргузори шумо нестам»

67. Ҳар хабаре саррасиде [барои вуқуъ] дорад ва [ба зудӣ] хоҳед донист [ки саранҷоматон чигуна аст]»

68. Ва ҳаргоҳ қасонеро дидӣ, ки дар оёти Mo [бо душманӣ ва тамасхур] гуфтугӯ мекунанд, аз онон рӯ бигардон, то ба сухани дигаре бипардозанд. Ва агар шайтон туро ба фаромӯшӣ андоҳт, пас, аз он ки ёд овардӣ, бо қавми ситамгор [мушриқ] манишин

69. Ва [ҳарчанд] чизе аз ҳисоб [ ва гуноҳи] онон бар [уҳдаи] парҳезгорон нест, вале ёдоварӣ [ва иршод лозим] аст, бошад, ки парво кунанд

وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ فُلْ  
لَّمْ شُعُّ عَلَيْنَكُمْ يُوكِيلٌ ﴿٦٦﴾

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقِرٌ وَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي  
عَائِدَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى  
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا  
يُنِسِّيَنَّ الْشَّيْطَانُ فَلَا تَنْعَدْ بَعْدَ  
الَّذِكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ  
جَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ  
ذَكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

70. Ва касонеро, ки динашонро ба бозй ва саргармй гирифтаанд ва зиндагии дунё ононро фирефтааст, раҳо кун ва [мардумро] бо ин [Куръон] андарз дех, то мабодо касе ба [кайфари] ончи ба даст овардааст, ба ҳалокат биафтад, дар ҳоле ки дар баробари Аллоҳи мутаол барои [раҳой аз азоби] он на [дӯст ва] корсозе дорад ва на шафоатгаре. Ва[ҳатто] агар [бихоҳад барои начоти хеш] ҳар фидяе дихад, аз ў пазируфта намешавад. Инҳо ҳастанд, ки ба [кайфари] он чи ба даст овардаанд, ҳалок гаштаанд ва ба [сазой] он ки куфр меварзиданд, шаробе аз оби чӯшон ва азобе пурдард [дар пеш] доранд

71. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Оё ба ҷойи Аллоҳи мутаол чизero бихонем, ки на ба мо суд медиҳад ва на зиён мерасонад? Ва оё пас аз он ки Аллоҳ таоло моро ҳидоят кардааст, [ба сӯйи гумроҳӣ] ба ақиб бозгардем? Ҳамчун касе, ки шаётин ўро [фиреб дода ва аз роҳи рост] бадар бурдаанд ва ў дар замин ҳайрону саргашта мондааст, дар ҳоле ки ў ёрон [-и дилсӯз] дорад, ки ба ҳидоят даъваташ мекунанд [ва мегӯянд]: “Ба сӯи мо биё”! Бигӯ: «Бе тардид, ҳидояти [ростин] ҳидояти Аллоҳ таолост ва мо фармон ёфтаем, ки таслими Парвардигори ҷаҳониён бошем

72. Ва ин ки намоз барпо доред ва аз ў парво кунед ва Ўст, ки ба пешгоҳаш ҳашр ҳоҳед шуд»

وَدَرَ الَّذِينَ أَخْنَدُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً  
وَلَهُمْ وَعْرَجَتْهُمْ أَحْبَيْهُ الَّذِنِيَا وَدَرَكَ  
بِهِمْ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ  
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا  
شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا  
يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا  
بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ  
وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا  
يَكُفِرُونَ ﴿٧٦﴾

فُلْ أَنْدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنَرِدُ عَلَىٰ  
أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا اللَّهُ كَلَّذِي  
أَسْهَمَهُنَّهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ  
حَيْرَانٌ لَهُمْ أَصْحَبُبٌ يَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ  
الْهُدَىٰ أَئْتَنَا فُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ  
الْهُدَىٰ وَأَمْرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

وَإِنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُوَهُمْ وَهُوَ  
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٨﴾

73. Ва Ўст, ки осмонҳо ва заминро ба ҳақ офарид ва рӯзе, ки [Аллоҳ таоло ба ҳар чизе] бигӯяд: «Мавҷуд шав», пас, бедиранг мавҷуд мешавад. Сухани Ў ҳақ аст. Ва рӯзе, ки дар сурдамида мешавад, фармонравой аз они Ўст. Ў донои пинҳону пайдост ва Ўст, ки ҳакими огоҳ аст

74. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Иброҳим ба падараш –Озар– гуфт: «Оё бутхоро маъбуди [хеш] мегири? Ба ростӣ, ки ман ту ва қавматро дар гумроҳии ошкоре мебинам»

75. Ва ин гуна фармондиҳии [шукӯҳманди] осмонҳо ва заминро ба Иброҳим нишон додем, то [ягонагии Аллоҳ таоло ва гумроҳии Озар ва қавмашро дарёбад ва] аз аҳли яқин бошад

76. Пас, ҳангоме ки [торикии] шаб Ӯро дарбар гирифт, ситорае дид, [ва] гуфт: «Ин Парвардигори ман аст». Ва чун ғуруб кард, гуфт: «Ғурубкунандагонро дӯст надорам»

77. Пас, ҳангоме ки моҳро тобанда дид, гуфт: «Ин Парвардигори ман аст». Ва чун ғуруб кард, гуфт: «Агар Парвардигорам маро ҳидоят накарда буд, ҳатман, аз гумроҳон будам»

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ يَالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ  
فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَحْقَقٌ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ  
يُنْفَخُ فِي أَصْوَرٍ عَلِمَ أَنْعَيْبٍ  
وَالشَّهَدَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ  
﴿٢٣﴾

\*وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازِرَ  
أَتَتَخَذُ أَصْنَاماً عَالَهَةً إِنِّي أَرِيكَ  
وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ  
﴿٢٤﴾

وَكَذَلِكَ تُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَيَكُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ  
﴿٢٥﴾

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْأَيْلُ رَءَا كَوْكَباً  
قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا  
أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ  
﴿٢٦﴾

فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي  
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي  
لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  
﴿٢٧﴾

78. Пас, ҳангоме ки хуршедро дурахшанда дид, гуфт: «Ин Парвардигори ман аст. Ин бузургтар аст». Он гоҳ вақте ки ғуруб кард, гуфт: «Эй қавм, ман аз он чи [барои Аллоҳ таоло] шарик қарор медиҳед, безорам»

79. Ба ростӣ, ки ман ҳақгароёна дин [-у ибодат]-и хешро барои касе холис кардам, ки осмонҳо ва заминро падид овардааст ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон нестам»

80. Ва қавми ў бо вай ба мучодала пардохтанд, [ва ўро аз ҳашми бутҳо тарсонданд. Иброҳим] гуфт: «Оё дар бораи Аллоҳи мутаол бо ман мучодала меқунед, дар ҳоле ки ў маро [ба роҳи рост] ҳидоят кардааст ва аз он чи бо ў шарик мепиндоред, ҳеч наметарсам, магар он ки Парвардигорам чизе [аз суд ва зиён бароям] хоста бошад. Илми Парвардигорам ҳама чизро фаро гирифтааст. Оё панд намегиред?

81. Ва чигуна аз он чи шарик [-и Аллоҳ таоло] мепиндоред битарсам бо он ки шумо худ намехаросед аз ин ки чизеро шарики Аллоҳи мутаол сохтаед, ки ў [ҳеч] далеле дар бораи [ҳаққонияти] он бар шумо нозил накардааст? Пас, агар медонед, [бигӯед] кадом як аз ин ду гурӯҳ [муваҳҳид ва мушриқ] ба амният [ва дурӣ аз азоб] сазовортар аст?

فَلَمَّا رَأَهَا الشَّمْسَ بِإِرْغَةٍ قَالَ هَذَا  
رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

يَقُولُونَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٤﴾

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ  
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْنًا وَمَا أَنَا  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٤﴾

وَحَاجَهُرْ قَوْمُهُرْ قَالَ أَتَحْجُجُونِي فِي  
اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي وَلَا أَخَافُ مَا  
تُشْرِكُونِ يَهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي  
شَيْئًَ وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا  
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٤﴾

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا  
تَحَاوُرُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِاللَّهِ مَا  
لَمْ يُبَرِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا  
فَأَئُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

82. Касоне, ки имон овардаанд ва имонашонро ба [хеч] ширке наолудаанд, ононанд, ки амн [-у оромиш] доранд ва роҳёфтагонанд»

83. Ва ин [истидлол] ҳуччати мо буд, ки ба Иброҳим дар баробари қавмаш додем. [Дар дунё ва охират мақоми] Ҳар киро, ки биҳоҳем, ба дараҷоти болое мебарем. [Эй паёмбар] Бе тардид, Парвардигорат ҳакиму доност

84. Ва ба ў [Иброҳим] Исҳоқ ва Яъқубро бахшидем ва ҳамаро [ба роҳи рост] ҳидоят кардем. Ва пештар Нуҳро [низ] ҳидоят карда будем ва аз насли ў Довуд, Сулаймон, Аюб, Юсуф, Мӯсо ва Ҳорунро [ба роҳи ҳақ раҳнамун гаштем] ва нақукоронро ингуна подош медиҳем

85. Ва [ҳамчунин] Закариё, Яҳё, Исо ва Илёс[-ро роҳ намудем, ки] ҳама аз шоистагон буданд

86. Ва И smoил, Ясаъ, Юнус ва Лут[-ро низ ҳидоят кардем] ва чумлагиро бар ҷаҳониён бартарӣ додем

87. Ва [низ] аз падарон ва фарзандону бародаронашон [барҳеро бартарӣ додем ва] ононро баргузидем ва ба роҳи рост ҳидояташон кардем

الَّذِينَ ظَاهِرًا مُهْمَدٌ وَلَا يَلِسْوُا إِيمَنَهُمْ  
يُظْلِمُ أُولَئِكَ لَهُمْ أَلَّا مُؤْمِنُ وَهُمْ  
مُهْتَدُونَ ﴿٨٣﴾

وَتَلْكَ حُجَّتَنَا إِاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ  
عَلَىٰ قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّنْ  
نَّشَأَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَلَّا  
هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمَنْ  
دُرِّيَتْهُ دَاؤْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ  
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذِيلَكَ  
نَجَّارِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

وَزَكِيرَيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ  
كُلُّ مِنَ الْصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا  
وَكَلَّا فَصَلَنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿٨٧﴾

وَمَنْ عَابَ آبَاهُمْ وَدُرِّيَتْهُمْ وَأَخْوَنَهُمْ  
وَأَجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾

88. Ин ҳидояти Аллоҳи мутаол аст, ки ҳар касе аз бандагонашро, ки бихоҳад, бо он ҳидоят мекунад ва агар ширк меварзиданд, он чи [аз аъмоли нек] ки анҷом дода буданд, табоҳ мешуд

89. Инон қасоне ҳастанд, ки ба эшон китобу ҳикмат ва нубувват бахшидем. Пас, [эй паёмбар] агар инон [мушрикон] ба ин [паёмбарон ва китобҳои илоҳӣ] қуфр биварзанд, ҳатман, гурӯҳ [-и муҳочирин ва ансор ва тобеин]-ро бар [ҳифзу нигаҳбонии] он [усулу ақоид] мегуморем, ки нисбат ба он кофир набошанд

90. Онон қасоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло ҳидояташон кардааст, пас, [эй паёмбар] аз ҳидоят [-у роҳи рост]-и эшон пайравӣ кун, [ва ба қавмат] бигӯ: «Ман дар баробари ин [рисолат] подоше аз шумо намехоҳам. Ин [Қуръон чизе] нест, магар [ёдоварӣ ва] панде барои ҷаҳониён»

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا

لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا نَهَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

وَأَخْرَجْنَاهُمْ وَالْبُرُّهُ فَإِنْ يَكُفُرُوا بِهَا

هُوَ لَآءٌ فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَّيُسُوا

بِهَا بِكُفَّارِيهِ ﴿٤٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِنَّهُمْ

أَقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿٤٨﴾

91. Ва [мушрикон бузургй ва мақоми] Аллоҳ таолоро чунон ки сазовори Ўст нашинохтанд, чаро ки гуфтанд: «Аллоҳ таоло бар [ҳеч] башаре чизе нозил накардааст». [Эй паёмбар] Бигү: «Он китоберо, ки Мўсо овард, чи касе нозил кардааст? [Ҳамон китобе, ки] барои мардум рӯшной ва раҳнамуде буд [ва шумо яҳудиён] онро ба сурати [пароканда бар] туморҳо дармеоваред [ва ҳар чиро ки меҳоҳед] аз он ошкор месозед ва бисёреро пинҳон мекунед. Ва [акнун, эй қавми араб] чизҳое [аз оёт ва ахбори Қуръон] ба шумо омӯхта шуд, ки на худ медонистед ва на падаронатон». [Эй паёмбар] Бигү: «Аллоҳ таоло [онро нозил кардааст]. Онгоҳ [дар ҷаҳлу гумроҳӣ] раҳояшон кун, то дар жарфо [-и ақоиди ботил]-и худ саргарми бозӣ бошанд

92. Ва ин [Қуръон] китоби мубораке аст, ки онро нозил кардем, [то] тасдиқундандаи чизе бошад, ки пеш аз он нозил шудааст ва [ҳамчунин] барои он аст, ки ба [сокинони] Умму-л-қуро [Макка] ва [мардуми] перомунаш ҳушдор дихӣ. Ва қасоне, ки ба охират имон меоваранд, ба ин [китоб] низ имон меоваранд ва бар намози хеш мувозибат мекунанд

وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدْرِهِ إِذْ فَلَوْ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ  
فُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَبَ الَّذِي جَاءَ  
بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ  
تَجْعَلُونَهُ وَقْرَاطِيسَ تُبَدِّلُونَهَا  
وَخَنْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ  
تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا إِبَآءَأُكُمْ قُلْ اللَّهُ  
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٤١﴾

وَهُدًى كَتَبْ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ  
مُصَدِّقٌ لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَشَنِزَرَ أَمَّ  
الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ  
عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٤٢﴾

93. Ва кист ситамгортар аз он ки дурӯғе ба Аллоҳ таоло бибандад ё билгүяд: «Ба ман [низ] вахӣ шудааст», дар ҳоле ки ҳеч вахӣе ба ӯ нарасидааст ва [ё] касе, ки билгүяд: «Ман [ҳам] монанди он чи ки Аллоҳ таоло нозил кардааст, [бароятон] нозил мекунам? Ва [эй паёмбар, саҳнаи ҳавлиноke аст] агар ҳангомеро бубинӣ, ки [ин] ситамгорон дар [тарсу] саҳтиҳои марг фурӯ рафтаанд ва фариштагон [-и қабзи рӯҳ] дастҳояшонро [ба сӯйи онон] кушудаанд [ва фарёд мезананд]: «Чонҳои хешро [аз бадан] берун диҳед. Имрӯз ба [сазои] он чи ба ноҳақ бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебастед ва дар баробари оёташ такаббур мекардед, ба азоби хоркунанда муҷозот мешавед»

94. Ва [рӯзи қиёмат Аллоҳи мутаол мефармояд] «ҳамон гуна ки шуморо нахустин бор [бидуни молу мақом] оғариdem, [акнун низ] ҳатман, танҳо ба сӯйи мо омадаед ва он чиро ба шумо арzonӣ карда будем, пушти сари худ [дар дунё] вогузоштед ва [маъбудону] шафоатгаронero, ки дар [кори] хеш шарикони [Аллоҳ таоло] мепиндоштед, ҳамроҳатон намебинем. Ба ростӣ, пайванди миёни шумо гусаста аст ва он чи [шарики мо ва шафеъи худ] мепиндоштед, гум гаштааст»

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحِ  
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذ  
الظَّالِمُونَ فِي عُمَرَتِ الْمَوْتِ  
وَالْمُتَكَبِّرُ كُلُّهُ بِإِسْطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا  
أَنفُسَكُمْ أَلَيْمُ تُحْزِنُونَ عَذَابَ  
الْهُوَنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ  
غَيْرُ الْحَقِيقَةِ وَكُنْتُمْ عَنْ هَادِيَتِهِ  
شَتَّكِيرُونَ ﴿٤٣﴾

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا  
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا  
خَوَلْنَاكُمْ وَرَأَءَ ظُهُورَكُمْ وَمَا  
نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ لِلَّذِينَ  
رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ  
نَقْطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا  
كُنْتُمْ تَرْغُمُونَ ﴿٤٤﴾

95. Бе тардид Аллоҳ таоло  
шикофандаи дона[-и гиёх] ва ҳаста[-  
и хурмо дар дили замин] аст.  
[Мавчуди] Зиндаро аз [моддаи] бечон  
берун меоварад [равиши гиёх аз дона]  
ва [моддаи ба зоҳир] бечонро аз  
[мавчуди] зинда хориҷ месозад [берун  
омадани тухм ё нутфа аз ҳайвонот].  
Ин Аллоҳ таолост, [ки чунин қудрати  
мутлақे дорад]. Пас, чигуна [аз роҳи  
бандагии ӯ] бозгарданда мешавед?

96. [ӯ] Шикофандай сапедадам аст ва  
шабро [мояи] оромиш қарор дод ва  
хуршеду моҳро [низ] бо ҳисоб [ва  
назми дақиқ падид овард]. Тақдирни  
[Парвардигори] шикастнапазири доно  
чунинаст

97. Ва [эй фарзандони Одам] ӯст, ки  
ситорагонро бароятон қарор дод, то  
дар торикиҳои хушкӣ ва дарё ба  
[кумаки] онҳо роҳ ёбед. Ба ростӣ, ки мо  
нишонаҳо [-и тавону тадбири хеш]-ро  
барои мардуме, ки медонанд, ба  
тафсил баён кардаем

98. Ва ӯст, ки шуморо аз як тан  
оafariд, пас, барои шумо [дар раҳими  
модар] қароргоҳе аст ва [дар пушти  
падар] амонатгоҳе. Мо оёт [-и худ]-ро  
барои мардуме, ки [каломи илоҳиро]  
мефаҳманд, ба тафсил баён кардаем

\* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْ وَالنَّوَىٰ  
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ  
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّ  
تُؤْفَكُونَ ﴿٤٥﴾

فَالِقُ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًاً ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٤٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْنُّجُومَ  
إِتْهَاتُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ الْأَبَرِ  
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَحِدَةٌ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ  
فَصَلَنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَقْفَهُونَ ﴿٤٨﴾

99. Ва Ўст, ки аз осмон обе фурӯ рехт ва аз он [борон] ҳар гуна рӯйидание баровардем ва аз он [низ ҳар кишту гиёхи] сабзера рӯёнидем, [ки] аз он [гиёхҳо низ барои тағзияи шумо] донаҳои мутарокиме [ҳамчун гандуму ҷав] падид меоварем ва [ҳамчунин] аз шукуфтаи нахл хӯшаҳои наздик ба яқдигар [рӯёнидем] ва боғхое аз ангур ва зайдуни анор [офаридем меваҳое, ки] бархе ҳаммонанд ва бархе ноҳаммонанд ҳастанд. Вақте ба бор нишаст ба меваҳои он ва [тарзи] расиданаш бингаред. Дар ин [офариниш] барои мардуме, ки имон доранд, нишонаҳои [равшану қудрати илоҳӣ] аст

100. Ва [мушрикон] барои Аллоҳ таоло шариконе аз ҷин қоил шудаанд, ҳол онки [Аллоҳ таоло ҳуд] онҳоро оഫаридааст. Ва [ҳамчунин] аз рӯйи нодонӣ барояш [фарзандон] писару дуҳтар месозанд. Ў аз он чи васф мекунанд, поку бартар аст

101. [Ў] падидоварандай осмонҳо ва замин аст, чигуна мумкин аст фарзанд дошта бошад, дар ҳоле ки ҳамсаре надорад? Ва ҳама чизро офарида ва Ӯ ба ҳар чизе доност

102. Ин аст Аллоҳ таоло- Парвардигори шумо, ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест, оғаринандай ҳама чиз аст, пас, Ӯро бипарастед ва [бидонед, ки] Ӯ [муроқибу] коргузори ҳама чиз аст

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً  
فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ  
فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ حَضِيرًا تُخْرِجُ مِنْهُ  
حَبَّاً مُّرَاقِبًا وَمِنْ أَنْتَخْلِ مِنْ  
طَلْعِهَا قُنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ  
أَعْنَابٍ وَالْرَّيْشُونَ وَالرُّمَانَ مُسْتَبَهَا  
وَغَيْرَ مُمْسَكَهٖ أَنْظَرُوا إِلَى شَمَرِهٖ إِذَا  
أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَذَيْتٍ  
إِلَقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٦﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلْقَهُمْ  
وَخَرَقُوا لَهُ وَبَدَيْنَ وَبَنَتٍ بِعَيْرٍ  
عِلْمٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
يَصْفُونَ ﴿٦٧﴾

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ  
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ دُرٌّ  
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿٦٩﴾

103. Чашмҳо ӽро дарнамеёбанд ва [-ле] ӽ чашмҳоро дармөёбад ва ӽст, ки борикбин ва огоҳ аст

104. [Эй паёмбар, ба мушрикон бигү] «Баростӣ далоили ошкоре аз ҷониби Парвардигоратон барои шумо омадааст, пас, ҳар ки [бо басирату мантиқ дар бораи он] биандешад, ба суди ӽст ва ҳар ки ҷашм [бар ҳақиқат] бибандад, ба зиёни ӽст ва ман нигаҳбони шумо нестам»

105. Ва инчунин нишонаҳо [ва далоили қудрати илоҳӣ]-ро гуногун баён мекунем, то мабодо [мушрикон] бигӯянд: «[Онҳоро аз аҳли китоб] омӯхтай». Ва мо ин оятҳоро барои ғурӯҳе, ки медонанд [ва мефаҳманд], ба равшаний баён мекунем

106. [Эй паёмбар] Аз ончи ки аз ҷониби Парвардигорат ба ту ваҳӣ шудааст, пайравӣ кун, ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ӽ нест ва аз мушрикон рӯй бигардон

107. Ва агар Аллоҳ таоло мехост, [онон ҳаргиз] ширк намеварзиданд. Ва мо туро бар онон нигаҳбон қарор надодаем ва ту [ҳаргиз муроқибу] коргузорашон нестӣ

لَا تُدِرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ  
الْأَبْصَرَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ أَخْيَرُ  
۱۷۳

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَارٌ مِّنْ رَّيْكُمْ  
فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِّي  
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
حَفِظٌ  
۱۷۴

وَكَذَلِكَ تُصَرِّفُ الْأَيَّتِ وَلِيُقُولُوا  
دَرَسْتَ وَلَنْ يَسْتَهِنُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
۱۷۵

أَتَيْعُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ مِنْ رَّيْكُكَ لَا  
إِلَهٌ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْمُشْرِكِينَ  
۱۷۶

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوكُوا وَمَا  
جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنَّ  
عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ  
۱۷۷

108. Ва [эй мульминон, ҳаргиз] ба онҳо [бутҳо], ки [мушрикон] ба чойи Аллоҳ таоло [ба ниёиш] меҳонанд, дашном надиҳед, [чаро ки] онон низ аз рӯйи душманӣ [ва] нодонӣ ба Аллоҳ таоло дашном медиҳанд. Ин гуна барои ҳар уммате кирдорашонро оростем. Сипас бозгашташон [дар қиёмат] ба сӯйи Парвардигорашон аст ва ононро аз ончи анҷом медоданд, огоҳ месозад

109. Ва [мушрикон] бо саҳттарин савғандҳояшон ба Аллоҳ таоло савғанд хӯрданд, ки агар мӯъцизае [ки хостаанд] бар эшон биояд, ҳатман, имон меоваранд. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Мӯъцизот фақат дар ихтиёри Аллоҳ таоло аст» ва шумо [эй мульминон] чи медонед, ки агар [мӯъцизае ҳам] биёяд, имон намеоваранд

110. Ва мо дилҳо ва дидагонашонро [аз дарки ҳақоик] бармегардонем, чунончи нахустин бор ба он имон наёварданд ва ононро дар [нофармой ва] түғёнашон саргашта раҳо мекунем

111. Ва агар мо фариштагонро ба сӯйи онон мефиристодем ва [ҳатто] агар мурдагон бо онон ба сухан меомаданд ва ҳар чизеро даста-даста дар баробарашон гирд меовардем, [то ростгӯи паёмбарро гувоҳӣ диханд], боз ҳам имон намеоварданд, магар ин ки Аллоҳ таоло бихоҳад, вале бештарашон нодонӣ мекунанд

وَلَا سُبُّوا أَلِدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَيَسُبُّو أَلِلَّهَ عَذْنُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ<sup>۱۶۷</sup>  
إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّثُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>۱۶۸</sup>

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَنِ  
جَاءَنَّهُمْ عَائِيَةٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا  
الْآكِلُتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَعِّرُكُمْ  
أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ <sup>۱۶۹</sup>

وَنَفَّلَبُ أَفْعَدَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا  
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي  
طُعَيْنِيهِمْ يَعْمَهُونَ <sup>۱۷۰</sup>

\*وَلَوْ أَنَّنَا نَرَنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَتِّكَةَ  
وَلَكُلَّهُمُ الْمُؤْمَنُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ  
شَيْءٍ فُبْلًا مَا كَانُوا بِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنَّ  
يَئْنَاءَ اللَّهَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
يَجْهَلُونَ <sup>۱۷۱</sup>

112. Ва [эй паёмбар- Мұхаммад, туро бо душмани мушрикон озмудем ва] ҳамчунин, барои ҳар паёмбаре душмане аз шаётини инс ва чин қарор додем, ки бархе аз онон дар ниҳон ба бархе дигар суханони фиребанда [ва беасос] илқо мекунанд ва агар Парвардигорат меҳост, [ҳаргиз] чунин намекарданд. Пас, ононро ба дурӯғхое, ки мебофанд, voguzor

113. Ва [чунин кардем, то ононро биозмоем, хостем] то дилҳои касоне, ки ба охиrat имон намеоваранд, ба он [сухани фиребанда] бигарояд ва онро биписандад ва ҳар гуноҳе, ки меҳоҳанд муртакиб шаванд

114. [Эй паёмбар, ба мушрикон бигү] «Оё [сазост, ки барои қазоват дар бораи ихтилофи ману шумо] доваре ҷуз Аллоҳ таоло бичӯем? Ва ҳол он ки Ӯст, ки ин китобро бо тафсил ба сўйи шумо нозил кардааст». Ва онҳо, ки китоб [-и осмонӣ] ба эшон додаем, медонанд, ки он [Қуръон] аз ҷониби Парвардигорат ба ҳақ нозил шудааст. Пас, ҳаргиз аз тардидқунандагон набош

115. Ва суханони Парвардигорат [Қуръон] бо ростӣ [дар гуфткор] ва адл [дар аҳком] ба ҳадди тамом ба камол расид. Ҳеч тағиирдиҳанде барои суханонаш нест ва ӯ шунавову доност

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُمْ نَيْتِ عَدُوا  
شَيَاطِينَ الْأَئِنَّى وَالْجِنَّى يُوحِي  
بَحَصْنُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُّخْرَفَ الْقَوْلِ  
عُرُورًاً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ  
فَدَرْرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٦٣﴾

وَإِنْ تَصْبِغْنَى إِلَيْهِ أَفْعَدَةُ الَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوُهُ  
وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ ﴿١٦٤﴾

أَفَغَيَرَ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الْأَنْزَى  
أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًاً  
وَالَّذِينَ ظَاهَرَتْ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ  
أَنَّهُ وَمُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِيقَةِ فَلَا  
تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٦٥﴾

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا  
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ ﴿١٦٦﴾

116. Ва агар аз бештари мардуми замин итоат кунй, аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳат мекунанд. Онон ҷуз гумон [-и бесоси худ аз ҷизе] пайравӣ намекунанд ва ҷуз дурӯғ намебофонд

وَإِنْ تُطْعِنْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ  
يُضْلُّوكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
يَسْبِئُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا  
يَخْرُصُونَ ﴿١٣﴾

117. Бе тардид, Парвардигорат ба [ҳоли] касе, ки аз роҳи Ӯ мунҳариф мешавад, донотар аст ва Ӯ ба [ҳоли] роҳёфтагон [ниز] донотар аст

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلُّ عَنْ  
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ ﴿١٤﴾

118. Пас, [эй мардум] агар ба оёташ имон доред, [фақат] аз [ѓӯши] он чи номи Аллоҳ таоло [ҳангоми забҳ] бар он бурдашуудааст, бихӯред

فَكُلُّوْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ  
كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

119. Ва [эй мусулмонон] шуморо чи мешавад, ки аз он чи номи Аллоҳ таоло бар он бурдашуудааст, намехӯред? Ҳол он ки [Аллоҳ таоло] он чиро бар шумо ҳаром кардааст, ба тафсил бароятон баён доштааст [пас, аз онҳо дурӣ кунед] магар ҷизе, ки ба [ҳӯрдани] он ноҷор шавед ва бе тардид, бисёре [аз мардум дигаронро] аз рӯйи нодонӣ бо ҳавасҳои хеш гумроҳ мекунанд. [Эй паёмбар] Яқинан, Парвардигорат ба [ҳоли] таҷовузкорон [аз ҳудуди илоҳӣ] донотар аст

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ  
أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ  
مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا  
أَصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
لَيَضْلُّونَ بِأَهْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ  
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٦﴾

120. Ва [эй мардум] гуноҳи ошкор ва пинҳонро раҳо кунед, [чаро ки] бе тардид, қасоне, ки муртакиби гуноҳ мешаванд, ба зудӣ дар баробари ончи мекарданд, мӯҷозот ҳоҳанд шуд

وَذَرُوا ظَلَهِرَ الْأَئْمَمْ وَبَاطِنَهُمْ إِنَّ  
الَّذِينَ يَكُسُبُونَ الْأَئْمَمْ سَيُجْزَوْنَ  
بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٧﴾

121. Ва [эй мульминон] аз он чи [хангоми забх] номи Аллоҳ таоло бар он бурданашудааст, нахуред, чаро ки он [кори] ҳатман, нофармонӣ аст ва дар ҳақиқат шаётин ба дӯстони худ илқо мекунанд, ки бо шумо [дар ин мавриди] мӯҷодала намоянд. Ва агар аз онон итоат кунед, ҳатман, шумо [низ дар зумраи] мушрикон ҳастед

122. Оё касе, ки [дилаш аз ҷаҳлу ширк] мурда буд ва мо [бо тавҳиду имон] зиндааш гардонидем ва нуре барояш падид овардем, то дар партави [ҳидоят] он миёни мардум гом бардорад, ҳамчун касест, ки гӯй дар торикиҳо [гирифтор] аст ва аз он берун омадани нест? Он чи кофирон мекарданд, ин гуна барояшон ороста шудааст

123. Ва ба ин гуна дар ҳар шаҳре бузургони гунаҳкорашро мегуморем, то дар он ба найранг бипардозанд [ва мардумро аз роҳи Аллоҳ таоло боздоранд], ва [-ле] онон ҷуз ба худ найранг намезананд ва [ин ҳақиқатро] дарк намекунанд

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ أَسْمُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَيَسْقِي وَإِنَّ  
الشَّيَاطِينَ لَيُخْوِنُ إِلَى أَوْلِيَاءِهِمْ  
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّهُ أَطْعَمُوهُمْ إِنَّكُمْ  
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٦١﴾

أَوْمَنْ كَانَ مَيْتَنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا  
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْأَنْسَابِ  
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَدَتِ لَيَسَ  
بِخَارِجِ مَنْهَا كَذَلِكَ زُرْيَنَ  
لِلْكَفَرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٢﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَلِيرَ  
مُجْرِمِيهَا لِيَسْكُرُوا فِيهَا وَمَا  
يَسْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا  
يَسْعُرُونَ ﴿١٦٣﴾

124. Ва [мушрикон] чун ояте [аз Қуръон] барояшон меояд мегүйнд: «Ҳаргиз ба он имон намеоварем, магар он ки ҳам монанди он чи ба паёмбарони илоҳӣ додашуудааст, ба мо низ дода шавад». Аллоҳ таоло беҳтар медонад, ки рисолати хешро кучо [ва бар уҳдаи чи касе] қарор дихад. Ба зудӣ бар онон, ки муртакиби [нофармонӣ ва] гуноҳ шуданд, ба сазои найранге, ки варзида буданд, аз ҷониби Аллоҳ таоло ҳорӣ ва азоби сахте ҳоҳад расид

125. Пас, ҳар киро Аллоҳ таоло бихоҳад, ҳидоят кунад, дилашро барои [пазириши] Ислом мекушояд ва ҳаркиро бихоҳад, дар гумроҳӣ voguzorad, дилашро танг [ва баста] месозад [ва пазириши ҳақро чунон барояш маҳол мегардонад, ки] гӯй меҳоҳад аз осмон боло равад [ва наметавонад], Аллоҳ таоло ин чунин азобро бар қасоне, ки имон намеоваранд, мегуморад

126. Ва [эй паёмбар] ин [дини Ислом] роҳи рости Парвардигори туст. Ба ростӣ, ки мо оёт [-и худ]-ро барои гурӯҳе, ки панд мегиранд, ба тафсил баён кардем

127. Барои онон назди Парвардигорашон сарои саломату амният аст ва ӯ ба [подоши] корҳоёе, ки мекарданд, [дӯсту] корсозашон аст

وَإِذَا جَاءَهُمْ عَآيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ  
حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ  
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ  
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارَ  
عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا  
يَسْكُرُونَ ﴿١٦٥﴾

فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ  
صَدْرَهُ لِإِلَّا سَلَمٌ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ  
يُضْلِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا  
كَأَنَّهَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ  
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٦﴾

وَهَذَا صِرَاطٌ رَّبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ  
فَصَلَّنَا إِلَيْتِ لِقَوْمٍ يَدْكُرُونَ ﴿١٦٧﴾

\*لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ  
وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٨﴾

128. Ва [ёд кун аз қиёмат] рўзе, ки ҳамаи онон [инсу чин]-ро гирд меоварад [ва мифармояд]: «Эй гурӯхи чинниён, аз одамиён [бисёреро гумроҳ кардед ва пайравони] фаровон ёфтед». Ва дўстони [мушрики] эшон аз [миёни] инсонҳо мегўянд: «Парвардигоро, бархе аз мо аз бархе дигар баҳрабардорӣ карданд [ва дар куфру гуноҳ ба яқдигар ёрӣ расониданд] ва [ин ки] мо ба поёне, ки бароямон мӯқаррар карда будӣ, расидаем» [Аллоҳ таоло] Мифармояд: «Чойгоҳатон оташ аст [ва] дар он ҷовидон ҳоҳед буд, магар он чиро Аллоҳ таоло биҳоҳад [ки аз он бикоҳад ё бибаҳшояд]. Бе тардид, Парвардигорат ҳакиму доност»

129. Ва инчунин баъзе аз ситамгоронро ба баъзе дигар ба [сазои] он чи мекарданд, мусаллат мегардонем

130. Эй гурӯхи чин ва инс, оё аз миёни шумо фиристодагоне бароятон наёмаданд, ки оёти Маро бар шумо бихонанд ва аз дидори ин рӯз ба шумо ҳушдор дижанд? Онон мегўянд: «[Оре] Мо алайҳи хеш гувоҳӣ медиҳем [ки омаданд]. Ва зиндагии дунё фиребашон дод ва ба зиёни худ гувоҳӣ доданд, ки кофир буданд

131. Ин [итмоми ҳучҷат] ба он хотир аст, ки Парвардигорат ҳеч гоҳ шаҳрҳоро, дар ҳоле ки мардумаш [аз паёми илоҳӣ бехабар ва] ғофиланд, ба ситам нобуд накардааст

وَيَوْمَ يَكْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَثِرَ  
أَلْجِنْ قَدْ أَسْكَنْتُهُمْ مِنْ أَلِّينِ  
وَقَالَ أُولَئِكُهُمْ مِنْ أَلِّينِ رَبَّنَا  
أَسْتَمْعَنَّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا  
أَجَنَّا أَلَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الْتَّارِ  
مَشْوِنُكُمْ خَلِيلِيْنَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ  
اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ<sup>(١٦)</sup>

وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّلَمِيْنَ  
بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>(١٧)</sup>

يَمْعَثِرَ أَلْجِنْ وَأَلِّينَ أَلَّمْ يَأْتِيْكُمْ  
رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ  
عَايَتِيْ وَيُنْذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ  
هَذِهَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىْ أَنفُسِنَا  
وَعَرَّهُمْ أَحْيَوْهُ أَلْذِيْنَا وَشَهِدُوا عَلَىْ  
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارِيْنَ<sup>(١٨)</sup>

ذَلِكَ أَنَّ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ  
الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلَهَا غَافِلُونَ<sup>(١٩)</sup>

132. Ва ҳамагон дар баробари он чи анчом додаанд, дараҷоте доранд ва Парвардигорат аз он чи мекунанд, ғофил нест

133. Ва Парвардигорат бениёзу дорои раҳмат [-и бекарон] аст. [Эй бандагони гунаҳгор, Аллоҳ таоло] Агар бихоҳад, шуморо [бо азоб аз миён] мебарад ва пас аз шумо ҳаркиро бихоҳад, ҷойнишин месозад, ҳамчунонки шуморо низ аз насли гурӯҳи дигар оғарид

134. [Эй кофирон] Он чи ба шумо ваъда дода мешавад, яқинан, хоҳад омад ва шумо наметавонед [Аллоҳ таолоро] нотавон созед [ва аз кайфараш бигурезед]

135. Бигӯ: «Эй қавми ман, ба шевай худ амал қунед [ва бар куфру гумроҳии худ бимонед, ки] бе тардид, ман [низ ба имони хеш] амал мекунам, пас, ба зудӣ хоҳед донист, ки [пирӯзии дунё ва] фарҷоми [некуј]он саро аз они кист. Бе гумон, ситамгорон [-и мушриқ] растагор наҳоҳанд шуд»

136. Ва [мушрикон] барои Аллоҳ таоло аз он чи оғардааст, аз кишту ҷаҳорпоён, саҳме таъйин карданд ва ба гумони худ гуфтанд: «Ин маҳсуси Аллоҳ таолост ва ин маҳсуси шарикони мо [бутҳо]». Пас, он чи барои шариконашон буд, ба Аллоҳ таоло намерасад, ва [-ле] он чи барои Аллоҳ таоло буд, ба шарикони онҳо мерасад. Чи бад доварӣ мекунанд!

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا

رَبُّكَ بِغَيْفٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

وَرَبُّكَ أَعْنَى دُو آرْحَمَةً إِنْ يَشَاءُ

يُدْهِنْكُمْ وَيَسْتَخِلْفُ مِنْ بَعْدِكُمْ

مَا يَنْتَهُ كَمَا أَنْشَأْتُمْ مِنْ ذُرَيْتَهُ

قَوْمٌ عَâخِرِينَ ﴿٢٧﴾

إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَآتٍ وَمَا آتُتُمْ

بُعْجِزِينَ ﴿٢٨﴾

فُلْ يَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ

إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ

تَكُونُ لَهُ عَقِبَةٌ الَّذِي أَنَّهُ لَا

يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٩﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرَثِ

وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

بِرَّعْمِهِمْ وَهَذَا لِشَرِكَائِنَا فَمَا كَانَ

لِشَرِكَائِهِمْ قَلَّا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا

كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شَرِكَائِهِمْ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٠﴾

137. Ва ин гуна буд, ки шарикони онҳо [аз шаётину бутҳо] дар назари бисёре аз мушрикон [ки фақир буданд] қатли фарзандонашонро оростанд [ва зебо чилва доданд], то ҳалокашон кунанд ва оинашонро бар онон [ошуфта ва] муштабаҳ созанд. Ва агар Аллоҳ таоло меҳост, чунин намекарданд, пас, [эй паёмбар, ту низ] ононро бо [туҳмату] дурӯғхояшон вогузор

138. Ва ба пиндори хеш гуфтанд: «[Истифода аз] Ин чаҳорпоён ва киштзор[-ҳое, ки вақфи бутҳо шуда] мамнуъ аст ва ҳеч кас аз он намехӯрад, магар он [гурӯҳ аз ходимони бутҳо] ки мо меҳоҳем ва чаҳорпоёне ҳастанд, ки [савор шудан бар] пушташон ҳаром шудааст». Ва домҳое [доштанд], ки [ҳангоми забҳ] номи Аллоҳ таолоро бар онҳо намебурданд, [инҳо ҳама боварҳое буд, ки] ба дурӯғ ба Аллоҳ таоло нисбат медоданд [ва Аллоҳ таоло] ба хотири он чи ба дурӯғ мебофтанд, ҷазояшонро ҳоҳад дод

139. Ва гуфтанд: «Он чи дар шиками ин чаҳорпоён аст, [агар зинда мутавалид шавад] ба мардони мо ихтисос дорад ва бар ҳамсаронамон ҳаром шудааст, ва [-ле] агар [чанин] мурда бошад, ҳамаи онон [аз зану мард] дар он шариканд. Ба зудӣ [Аллоҳ таоло] ононро ба сазои ин тавсифашон кайфар ҳоҳад дод. Ба ростӣ, ки ӯ ҳакими доност

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُمْ  
لِبَرْدُرُهُمْ وَلِيَلِبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيَّهُمْ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَدَرُهُمْ وَمَا

يَفْتَرُونَ ﴿١٧﴾

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ  
لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ  
وَأَنْعَمُ حُرْمَةً ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا  
يَدْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتَرَاءُ  
غَلَيْهِ سِيَجْرِيهِمْ بِمَا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ﴿١٨﴾

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهِنَّ لَا أَنْعَمٌ  
خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى  
أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ  
شُرَكَاءُ سِيَاجِرِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ رَ  
حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٩﴾

140. Касоне, ки аз рўйи [чаҳлу] бехирадй фарзандони худро [аз тарси фақр] куштанд ва бо дурӯғ бастан ба Аллоҳ таоло он чиро, ки Аллоҳ таоло рўзияшон карда буд, [бар худ] ҳаром донистанд, саҳт зиён карданд. Бе тардид, онон гумроҳ шуданд ва ҳидоятёфта набуданд

141. Ўст, ки боғхое [бо буттаҳои] дорбастдор ва [дараҳтони] бедорбаст падид овард ва [низ] дараҳти хурмо ва зироате, ки меваҳояш гуногун аст ва дараҳти зайдун ва анор, ки [баргҳояшон] ҳаммонанд ва [меваҳояшон] ноҳаммонанд аст. [Эй мардум] Аз меваи он чун ба бор нишаст, бихӯред ва рўзи чиданаш ҳаққи [закоти бенавоёён аз] онро бипардозед, ва [-ле] исроф накунед, [чаро ки] бе тардид, ў исрофкоронро дўст намедорад

142. Ва [низ] аз чаҳорпоён [ҳайвоноти] борбар ва [ҳайвоноти] ғайриборӣ [-ро оғарид]. Аз он чи Аллоҳ таоло ба шумо рўзӣ додааст, бихӯред ва аз гомҳои шайтон пайравӣ накунед. Бе гумон, ў душмани ошкоре барои шумост

فَدْ خَيْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ  
سَفَهُمَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا  
رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاهُمْ عَلَى اللَّهِ قَدْ  
ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

\*وَهُوَ الَّذِي أَذْنَى جَنَّتِ  
مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ  
وَالْخَلْ وَاللَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَبِّهٍ كُلُّوْ مِنْ شَمَرَةٍ إِذَا أَشَرَّ  
وَعَاثَوْ حَقَّهُ دِيْوَمَ حَصَادَهُ وَلَا  
شُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٧﴾

وَمِنَ الْأَنْعَمِ حَوْلَهُ وَفَرِشَاهُ كُلُّوْ  
مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا  
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

143. Ҳашт [раъси] нару мода [барои истифодай шумо офарид] аз меш як ҷуфт ва аз буз як ҷуфт, [эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: «Оё [Аллоҳ таоло] он ду нарро ҳаром кардааст ё модаҳоро? Ё он чи ки раҳимҳои [ин] ду мода дар бар дорад? Агар рост мегӯед [ва бар таҳримашон далеле доред], аз рӯйи илм [-у мантиқ] ба ман хабар дихед

144. Ва аз шутур як ҷуфт ва аз гов як ҷуфт [офарид]. Бигӯ: «Оё Аллоҳ таоло] он ду нарро ҳаром кардааст ё ду модаро? Ё он чи ки раҳимҳои [ин] ду мода дар бар дорад? Оё вақте Аллоҳ таоло шуморо ба ин [таҳрим] супориш мекард, [ончо] ҳозир будед? Пас, кист ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад, то бидуни ҳеч [санаду] илме мардумро гумроҳ кунад? Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло турӯҳи ситамгоронро ҳидоят намекунад»

تَهْمِيَّةً أَرْوَاجٌ مِنَ الصَّانُ اثْنَيْنِ  
وَمِنْ أَلْمَعْ اثْنَيْنِ قُلْ عَالَذَكَرِينَ  
حَرَمٌ أَمْ الْأَنْثَيْنِ أَمَا أَشَمَّلَتْ  
عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَسْنُونِ يَعْلَمُ  
إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿١٤٣﴾

وَمِنْ أَلْبَلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقِيرِ اثْنَيْنِ  
قُلْ عَالَذَكَرِينَ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْثَيْنِ  
أَمَا أَشَمَّلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ  
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَلَّكُمُ اللَّهُ  
بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَيْهِ  
اللَّهُ كَذِبًا لَّيُضَلِّ اللَّاثَاسَ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

145. Бигү: «Дар он чи [аз аҳкоми илоҳӣ, ки] ба ман ваҳӣ шудааст, [ғизои] ҳаромеро, ки хӯрданаш барои хӯрандае ҳаром бошад, намеёбам, магар [гӯшти] мурдор ё хуни рехта ё гӯшти хук, ки ҳатман, палид [начасу ҳаром] аст, ё [курбоние, ки ҳангоми забҳ] аз рӯйи нофармойӣ, номи ғайри Аллоҳ таоло бар он бурда бошанд». Пас, ҳар ки [барои ҳифзи ҷони худ, ба хӯрдани онҳо] ночор шавад, агар саркаш ва зиёдаҳоҳ набошад [бар ў гуноҳе нест]. Ба ростӣ, ки Парвардигорат омурзандай меҳрубон аст

146. Ва ҳар [ҳайвони] чанголдореро бар яҳудиён ҳаром кардем ва аз гову гӯсфанд, ҷарбҳои он дуро бар онон ҳаром кардем, магар ҷарбҳое, ки бар пушти онҳо ё даври рӯдаҳост ё он чи бо устухон даромехтааст. Ин гуна ононро ба сазои саркашияшон музозот кардем ва бе тардид, Мо ростгӯем

147. Пас, [эй паёмбар] агар туро такзив карданд, бигӯ:  
«Парвардигоратон раҳмати густурда дорад, ва [-ле] азобаш аз гурӯҳи гунаҳкорон бозгардонда наҳоҳад шуд»

فُلَّاً أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً  
عَلَى طَاعِمٍ نِطْعَمُهُ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ  
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْكُونًا أَوْ لَحْمًا  
خَنَزِيرٍ فَإِنَّهُ وَرِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿١٦١﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي  
ظُفْرٍ وَمِنْ أَلْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَمَنَا  
عَلَيْهِمْ سُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ  
ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحُوَابِيَا أَوْ مَا أَخْتَلَطَ  
بِعَطْلِهِ ذَلِكَ حَرَمَنَاهُمْ بِبَعْثِيهِمْ وَإِنَّا  
لَصَدِيقُونَ ﴿١٦٢﴾

إِنَّ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ دُوْرَحَمَةٌ  
وَسَعَةٌ وَلَا يُرِدُّ بِأَسْهُدٍ عَنِ الْقَوْمِ  
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٦٣﴾

148. Касоне, ки ширк варзиданд, хоҳанд гуфт: «Агар Аллоҳ таоло меҳост, на мө ширк меовардем ва на падаронамон ва [ҳамчунин] чизеро [худсарона] таҳрим намекардем». Касоне, ки пеш аз онон буданд, низ ҳамин гуна [паёмбарони худро] тақзиб карданд, то азоби моро ҷашанд. [Эй паёмбар, ба ин мушрикон] Бигӯ: «Оё [донишу] далеле наздатон ҳаст, ки барои Мо ошкор қунед? [Дар ҳақиқат] шумо ҷуз пиндор [аз ҷизе] пайравӣ намекунед ва ҷуз дурӯғ намегӯед»

149. Бигӯ: «Далели расо ва равшан аз они Аллоҳ таолост ва агар меҳост, ҳамаи шуморо ҳидоят мекард»

150. Бигӯ: «Гувоҳони худро, ки гувоҳӣ медиҳанд, ки Аллоҳ таоло инҳоро ҳаром кардааст, биёваред». Пас, [ҳатто] агар гувоҳӣ доданд, ту бо онон [ба ҷунин дурӯғе] гувоҳӣ мадеҳ ва аз ҳавасҳои касоне, ки оёти Моро дурӯғ шумурданд ва касоне, ки ба охират имон намеоваранд ва [маъбудони ботилро] бо Парвардигорашон ҳамто қарор медиҳанд, пайравӣ нақун

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ  
مَا أَشْرَكُنَا وَلَا عَابَتُنَا وَلَا حَرَّمَنَا  
مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَأْفُوا بِأَسْنَانٍ قُلْ هَلْ  
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَتَّأْ  
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا  
تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

قُلْ فَلَلَهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ ﴿١٤٩﴾  
لَهُدَنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

قُلْ هَلْمَ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ  
يَشْهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذِهِنَا فَإِنَّ  
شَهِدُوا فَلَا تَشَهَّدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبَّعُ  
أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِإِعْيَاتِنَا وَالَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

151. Бигү: «Биёед он чиро, ки Парвардигоратон бар шумо ҳаром кардааст, бароятон бихонам: Ин ки чизеро бо Ү шарик қарор надихед ва ба падару модар некий кунед ва фарзандони худро аз [тарси] тангдастӣ накушед. Мо ба шумо ва онон рӯзӣ медиҳем ва ба корҳои зишт, чи ошкор ва чи ниҳон, наздик нашавед ва касеро, ки Аллоҳ таоло [қатлашро] ҳаром кардааст ҷуз ба ҳақ накушед. Ин аст [он чи Аллоҳ таоло] шуморо ба [пайравӣ аз] он супориш кардааст, бошад, ки биандешед

152. Ва ба моли ятим наздик нашавед, магар ба беҳтарин шакл [ки ба суду салоҳи ў бошад], то ба синни [булуғ ва] рушди худ бирасад ва [санчиши] паймона ва тарозуро ба адолат комил кунед. Мо ҳеч касеро ҷуз ба андозаи тавонаш мукаллаф намесозем ва ҳангоме ки сухан мегӯед [ё гувоҳӣ медиҳед], пас, адолатро риоя кунед, ҳарчанд, [дар бораи] хешованд бошад ва ба аҳду паймони Аллоҳ таоло вафо кунед. Ин аст [он чи Аллоҳ таоло] шуморо ба [пайравӣ аз] он супориш кардааст, бошад, ки панд гиред

153. Ва ин ки [огоҳ бошед] ин роҳи рости Ман аст, пас, аз он пайравӣ кунед ва аз [дигар] роҳҳо пайравӣ накунед, [чаро ки] шуморо аз роҳи Ү чудо месозад. Ин аст [он чи Аллоҳ таоло] шуморо ба [пайравӣ аз] он супориш кардааст, бошад, ки парво кунед

\* قُلْ تَعَالَوْ أَئْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ  
عَلَيْكُمْ لَا تُنْهِرُكُمْ بِهِ شَيْءًا  
وَبِالْوَلَدِينِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوْ  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَخْنُونَ  
تَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَلَا تَقْتُلُوْ النَّفَسَاتِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ  
إِلَّا يَا لَحْقَ دَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ  
لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا يَأْتِيَ  
هُنَّ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْيَغُ أَشَدُهُ  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا  
فُلْثُمَ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا دَلِكُمْ  
وَصَلَكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا  
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِغُوا أَسْبُلَ فَتَفَرَّقَ  
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دَلِكُمْ  
وَصَلَكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَتَقَوَّنَ ﴿١٥٣﴾

154. Сипас ба Мұссо китоб [Таврот] додем, то бар касе, ки некій кардааст, неъматро тамом кунем ва барои он ки [хукми] ҳар чизеро ба тафсил баён намоем ва раҳнамуду раҳмате гардад, бошад, ки ба дидори Парвардигорашибон имон биёваранд

155. Ба ин [Куръон] ки нозил кардем, китоби пурбарақат аст, аз он пайравй кунед ва парво намоед, бошад, ки мавриди раҳмат қарор гиред

156. [Онро нозил кардем] То нагүед: «Китоб [-и осмоний] танҳо бар ду тоифаи пеш аз мо [ яҳудиён ва масехиён] нозил шуда буд ва мо аз қироату тиловати эшон бехабар будем»

157. Ё нагүед: «Агар китоб [-и осмоний] бар мо нозил мешуд, аз онон рохёфтатар будем». Пас, бе тардид, [ин ки] аз ҷониби Парвардигоратон далели равшан ва ҳидоят ва раҳмате бароятон омадааст. Пас, кист ситамгортар аз он ки оёти Аллоҳ таолоро дурӯғ ангорад ва аз он рӯ бигардонад? Ба зудй қасонеро, ки аз оёти Мо рӯ мегардонанд, ба сазои он ки [ба қаломи илоҳӣ] пушт мекарданд, ба азоби саҳт [-у дардовар] мучозот ҳоҳем кард

۱۵۴. ثُمَّ إِنَّا مُوسَى الْكَتَبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَلِقَاءُ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

وَهَذَا كِتَبٌ أَنْزَلْنَا مُبَارِكٌ فَإِنَّهُوَ وَأَنَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

۱۵۶. أَنْ تَقُولُوا لَنَا أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَبَ عَلَى طَالِيفَتِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

أَوْ تَقُولُوا لَنَا أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَبَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِيَنَّهٗ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِيَأْيِتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَبَّاجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ إِعْلَامِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

158. Оё [кофирон] интизори чуз ин доранд, ки фариштагон [-и марг] наздашон биёнд ё Парвардигорат [худ барои доварӣ] биояд ё бархе аз нишонаҳои Парвардигорат [дар мавриди қиёмат] фаро расад? Рӯзе, ки бархе аз нишонаҳои Парвардигорат ошкор гардад, имон овардани касе, ки пештар имон наёварда ё бо имонаш хайре ҳосил накарда аст, суде ба ҳолаш надорад. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Мунтазир бошед. Бе гумон мо [низ] мунтазирем»

159. [Эй паёмбар] касоне, ки дини худро пароканда сохтанд ва фирқа-фирқа шуданд, бе тардид туро бо онон коре нест; онон корашон факат бо Аллоҳ таолост. Онгоҳ [Аллоҳ таоло дар рӯзи қиёмат] аз он чи мекарданд, огоҳашон месозад

160. [Дар он рӯз] Ҳар [муъмине] ки кори неке биоварад, даҳ баробара什 [подош] ҳоҳад дошт ва ҳар ки кори баде биоварад, чуз монандаш кайфар наҳоҳад дид ва ба онон ситам наҳоҳад шуд

161. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Бе тардид, Парвардигорам маро ба роҳи рост ҳидоят кардааст: дини пойдор [ва] оини Иброҳим, ки ҳақгаро буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон набуд»

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيْهُمْ  
الْمَلِكَةُ أَوْ يَأْتِيْ رَبِّكُمْ أَوْ يَأْتِيْ  
بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ  
ءَايَاتِ رَبِّكُمْ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنَهَا  
لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ  
كَسَبَتْ فِي إِيمَنَهَا حَيْرًا فَلِ  
أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿٦٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَاءِ  
لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ  
إِلَى اللَّهِ شُمُّ يُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ  
أَمْثَالَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا  
يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

قُلْ إِنِّي هَدَنِي رَبِّي إِلَى صَرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ دِيَنًا قِيمًا مَلَةً إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

162. Бигү: «Бе тардид, намозам ва қурбонихои ман ва зиндагӣ ва маргам ҳама барои Аллоҳ таоло – Парвардигори ҷаҳониён аст

163. [Ҳам ӯ ки] Шарике надорад ва ба ин [яктонарастӣ ҳолисона] дастур ёфтаам ва ман нахустин мусулмон аз ин қавм ҳастам»

164. Бигү: «Оё ба ҷуз Аллоҳи мутаол парвардигореро бичӯем ва ҳол он ки ӯ Парвардигори ҳама чиз аст? Ва ҳеч касе [кори ношистае] анҷом намедиҳад, магар он ки [бори гуноҳаш] бар ҳуди ўст ва ҳеч гунаҳгоре бори [гуноҳи] дигареро ба дӯш намекашад. Сипас бозгашти [ҳамаи] шумо ба сӯйи Парвардигоратон аст. Он гоҳ [дар рӯзи қиёмат, аз ҳақиқати] он чи дар он ихтилоф доштед, огоҳатон месозад

165. Ва ӯст, ки шуморо ҷойнишини [пешиниён дар] замин қарор дод ва дараҷоти бархе аз шуморо [дар оғариниш ва сарват] бар барҳи дигар бартарӣ дод, то [ба василаи] он чи ба шумо додааст, озмоишатон кунад. Бе тардид, Парвардигорат зудкайфар аст ва яқинан ӯ бисёр омурзанда [ва] меҳруbon аст

فُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَمَحْيَايٍ  
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّ  
أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٤﴾

فُلْ أَغَيَّرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبِّا وَهُوَ رَبُّ  
كُلِّ شَيْءٍ وَلَا شَكِيبٌ كُلُّ شَفَقٍ  
إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وَرُزْرَ  
أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ  
فَيُبَشِّرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
خَتَّافُونَ ﴿١٦٥﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَّيِّنَ  
الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَّيْلُوكُمْ فِي مَا  
عَانَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَعَفْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

## Сураи Аъроф الأعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим, сод

الْمَصْ

2. [Эй паёмбар, ин Қуръон] Китобест, ки бар ту нозил шудааст, пас, набояд дар синаат нисбат ба он тардиде бошад, [нозил шуда] то бо он [мардумро] бим дихъ ва барои муъминон панд [ва тазаккуре] бошад

كَتَبْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي  
صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ  
وَذُكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. [Эй мардум] Он чиро аз ҷониби Парвардигоратон бар шумо нозил шудааст, пайравӣ кунед ва аз [дӯстону] корсозони дигар ба ҷуз Ӧ пайравӣ нақунед, чи андак панд мепазиред!

أَتَيْعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ  
وَلَا تَشْيِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَّاءَ قَلِيلًا  
مَا تَدْكُرُونَ ﴿٣﴾

4. Чи бисёр [сокинони рустоҳо] ва шаҳрҳо, ки нобудашон кардем ва азоби Мо шабҳангом ё дар ҳоле ки ба хоби нимрӯзӣ фурӯ рафта буданд, ба суроғашон омад

وَكُمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا  
بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ﴿٤﴾

5. Ва чун азоби Мо ба суроғашон омад, суханашон ҷуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ба ростӣ, ки мо [кофиру] ситамгор будем»

فَمَا كَانَ دَعَوْنُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَ  
إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَلَّلِيْمِينَ ﴿٥﴾

6. Мусалламан, Мо аз касоне, ки [паёмбаронамон] ба сүяшон фиристода шуданд, [дар бораи пазириши паёми ҳак] суол хоҳем кард ва ҳатман, аз паёмбарон [низ дарбораи посухи умматҳояшон ба даъвати онон] хоҳем пурсид

7. Яқинан, [кирдори бандагонро] бо илм [-и худ] барояшон баён мекунем ва мо ҳаргиз ғоиб [ва ғофил аз аҳволи онон] набудаем

8. Дар он рӯз, вазн [-у меъёри санчиши аъмол, адолат] ҳақ аст. Пас, онҳое, ки вазни аъмолашон сангин бошад, ононанд, ки растагоранд

9. Ва онҳое, ки вазни аъмолаш сабук бошад, онон касоне ҳастанд, ки ба хеш зиён расонидаанд, чаро ки [бо инкори Қуръон] ба оёти Мо ситам мекарданд

10. Ва [эй мардум] ба ростӣ, ки Мо шуморо дар замин ҷой додем ва дар онҷо бароятон васоил [-у имконот]-и зиндагӣ ниҳодем. Чи андак шукар мегузоред!

فَلَنْسُئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسَلَ إِلَيْهِمْ

وَلَنْسُئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ٦

فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا

غَابِينَ ٧

وَالْوَرْزُ بَوْمِدِ الْحُكْمِ فَمَنْ تَقْلِبَتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُتَّيْخُونَ ٨

وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ

الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا

إِنَّا يَعْلَمُونَ ٩

وَلَقَدْ مَكَّنَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا

مَا نَشْكُرُونَ ١٠

11. Ва бе тардид, Мо [насли] шуморо [дар замин] падид овардем, сипас шуморо [ба беҳтарин ҳолат] шакл додем, он гоҳ ба фариштагон гуфтем: «Барои [бузургдошту эҳтиром, бар] Одам саҷда кунед», пас, [ҳамагӣ] саҷда карданд, магар иблис, ки аз саҷдакунандагон набуд

12. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Вақте ки туро [ба саҷда] фармон додам, чи чиз монеат шуд, ки саҷда кунӣ»? [Иблис] Гуфт: «Ман аз ў беҳтарам: маро аз оташ оғаридӣ ва [-ле] ўро аз гил падид овардӣ»

13. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз ин [бихишти барин] фуруд о, [зеро] ҳаққи ту нест, ки дар он [макон гарданкашӣ ва] такаббур кунӣ. Пас, берун рав, [ки] бе тардид, ту аз хоршудагонӣ»

14. [Иблис] Гуфт: «То рӯзе, ки [инсонҳо] барангехта шаванд, маро муҳлат бидех [то фиребашон диҳам]

15. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ҳатман, ту аз муҳлатёфтагонӣ»

16. [Иблис] гуфт: «Пас, ба хотири он ки маро ба гумроҳӣ [ва ҳалокат] афкандӣ, ман низ бар сари роҳи мустақими Ту барои [фиреби] онон менишинам

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُمَّ صَوَرَنَّكُمْ  
نُمَّ فُلِنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ أَسْجَدُوا لِإِلَهَنَّمْ  
فَسَاجَدُوا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ  
أَلْسُنَّ حَدِيدَيْنَ ١٦

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ  
أَمْرَنَّكُمْ قَالَ أَنِّي خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي  
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ١٧

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ  
أَنْ تَنْكِبَرَ فِيهَا فَاقْحُرْ جِئْنَكَ مِنَ  
الصَّغِيرِينَ ١٨

قَالَ أَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ١٩

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ٢٠

قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ  
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ٢١

17. Сипас бар онон, аз рӯбарӯ ва аз пушти сар ва аз тарафи росту чапашон, дармеоям ва [чунон мекунам] бештарашро шукургузор [-и неъматҳои худ] намеёбӣ»

ثُمَّ لَا تَتَبَيَّنُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِيلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ﴿١٧﴾

18. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз онҷо [биҳишт] нақуҳида ва рондашуда берун рав. Ҳар касе аз онон, ки аз ту пайравӣ қунад, [дар сipoҳи туст ва рӯзи қиёмат] ҳатман, дузаҳро аз ҳамаи шумо пур ҳоҳам кард

قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَدْعُومًا مَدْحُورًا  
لَمْنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ  
مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

19. Ва, эй Одам, ту ва ҳамсарат дар биҳишт сокин шавед ва аз [хӯрданиҳои он аз] ҳар ҷойе ки хостед биҳуре德, ва [-ле] ба ин дарахт наздик нашавед ки аз ситамгорони [нофармон] ҳоҳед буд»

وَيَأَدَمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ  
أَجْنَةَ فُكَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتَمَا وَلَا  
تَغْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ  
الظَّلَمِينَ ﴿١٩﴾

20. Пас, шайтон он дуро васваса кард, то он чи аз шармоҳашон ба онон пӯшида монда буд, бар эшон ошкор созад [пас, ҳилае андешид] ва гуфт: «Парвардигоратон шуморо аз [хӯрдани меваи] ин дарахт манъ накард, магар [барои] он ки [мабодо табдил ба] ду фаришта гардед ё аз ҷовидонон шавед»

فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّي  
لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ  
سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَلْكُمَا  
رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنَّ  
تَكُونَا مَلَكِيْنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ  
الْخَلِيلِينَ ﴿٢٠﴾

21. Ва барои он ду савганд хӯрд, ки: «Ман, ҳатман, ҳайрҳоҳатон ҳастам»

وَفَاسَمَهُمَا إِلَيْ لَكُنَا لَيْنَ  
النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

22. Пас, онҳоро бо фиреб [аз мақому манзилашон] фурууд овард ва чун аз [меваи] он дарахт бичашиданд, шармгоҳашон бар онон намоён шуд ва шурӯъ карданд ба қарор додани барги [дарахтони] биҳишт бар [шармгоҳи] худ. Ва Парвардигорашон [инчунин] ба онҳо нидо дод: «Оё шуморо аз [хўрдани меваи] он дарахт манъ накардам ва ба шумо нагуфтам, ки бе тардид, шайтон душмани ошкори шумост»?!

23. [Он ду] Гуфтанд: «Парвардигоро, мо [ бо сарпечӣ аз дастурат] ба хештан ситам кардаем ва агар моро наёмурзӣ ва бар мо раҳм накунӣ, ҳатман, аз зиёнкорон хоҳем буд»

24. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «[Аз биҳишт бар замин] фурууд оед, [дар ҳоле ки азин пас] бархе аз шумо душмани бархе дигаред ва дар замин бароятон то муддат [-и муайян]-е қароргоҳ ва баҳрамандӣ хоҳад буд»

25. [Ва] Фармуд: «Дар он зиндагӣ мекунед ва дар ҳамон[ҷо] мемиред ва [рӯзи қиёмат низ] аз он берун оварда мешавед»

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقُوا الشَّجَرَةَ  
بَدَثْ لَهُمَا سُوءَاتُهُمَا وَظَفِيقَا  
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  
وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَّمَ أَنْهَكُمَا عَنِ  
تِلْكُحَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلَ لَكُمَا إِنَّ  
الشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٦﴾

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ  
تَعْفُرْ لَنَا وَتَرَهْمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿٦٧﴾

قَالَ أَهِبُّلُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ  
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ  
وَمَنْتَعُ إِلَى حِينٍ ﴿٦٨﴾

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُنَ  
وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٦٩﴾

26. Эй фарзандони Одам, ҳамоно бароятон либосе фурӯ фиристодем, ки шармгоҳ хотонро мепӯшонад ва [мояни] зинати шумост ва [барои муъмин] либоси парҳезгорӣ беҳтар аст. Ин аз нишонаҳои [қудрати] Аллоҳ таолост, бошад, ки [инсонҳо] панд гиранд

يَبْيَنِيْ عَادَمْ فَدَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ  
لِيَاسَا يُورِي سَوَّءَاتِكُمْ وَرِيشًا  
وَلِيَاسُ اللَّهُوَى ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ  
مِنْ عَائِتِ اللَّهِ لَعَنْهُمْ  
يَدَكُرُونَ ﴿٢٦﴾

27. Эй фарзандони Одам, [огоҳ бошед, ки] шайтон шуморо нафиребад, чунончи падару модаратонро аз биҳишт берун кард ва либосашонро аз танашон [берун] кашид, то шармгоҳашонро ба онон нишон дихад. Бе тардид, ў ва гурӯҳаш аз чойе, ки онҳоро намебинед, шуморо мебинанд. Ба ростӣ, ки Мо шаётинро дӯстони касоне қарор додаем, ки имон намеоваранд

يَبْيَنِيْ عَادَمْ لَا يَفْتَنَنِكُمُ الشَّيْطَنُ  
كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ  
يَنْزِغُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيَرِيهُمَا  
سَوَّءَاتِهِمَا إِنَّهُ دِيرَنِكُمْ هُوَ  
وَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا  
جَعَلْنَا الشَّيْطَنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

28. Ва чун [мушрикон] кори зиште анҷом медиҳанд, мегӯянд: «Мо ниёғони худро бар ин [кор] ёфтаем ва Аллоҳ таоло моро ба [анҷоми] он фармон додаст». Бигӯ: «Аллоҳ таоло ҳаргиз ба зишторӣ фармон намедиҳад. Оё суханеро, ки намедонед, ба Аллоҳ таоло нисбат медиҳед?»

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً قَالُوا وَجَدْنَا  
عَلَيْهَا إِبَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ  
أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

29. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Парвардигорам ба адолат фармон додааст ва [инки ҳама чо, ба вижай] дар ҳар масциде [холисона] рўйи хешро ба сўйи [қиблай] Ў кунед ва Ўро дар ҳоли [ба дуо ва ниёиш] бихонед ки дин [-и худ]-ро барояш холис намудаед. [Ва бидонед] Ҳамон гуна ки шуморо дар оғоз падид овард, [пас аз марг низ бори дигар ба сўяш] бозмегардед

30. [Аллоҳ таоло] Гурӯхеро ҳидоят кард ва бар гурӯҳ [-и дигар]-е гумроҳӣ муқаррар гаштааст; зеро онон ба чойи Аллоҳ таоло шаётинро [ба унвони] дўстон [-и хеш] баргузиданд ва гумон мекарданд, ки ҳидоят ёфтаанд»

31. Эй фарзандони Одам, ҳангоми рафтан ба масцид [ва дар ҳар намозе] зинати худро баргиред [ва либоси шоиста бипӯшед] ва [дар зиндагӣ, аз ҳӯрокҳои покиза] бихӯред ва биошомед, vale исроф нақунед, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло исрофкунандагонро дўст намедорад

فُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا  
وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  
وَأَذْعُوهُ خُلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَمَا  
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

فَرِيقًا هَدَى وَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ  
الْأَصَلَالُ إِنَّهُمْ أَخْنَذُوا الشَّيْطَيْنَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ  
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

\*يَبْيَقِيْ عَادَمْ حُذْنُوا زِيَنَتَكُمْ عِنْدَ  
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَأَشْرِبُوا وَلَا  
نُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

32. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Либос [-у зинатхो]е-ро ки Аллоҳ таоло барои бандагонаш падид оварда ва [ҳамчуунин] рӯзиҳо покизаро чи касе ҳаром кардааст?». Бигү: «Ин [неъматхо] дар зиндагии дунё барои қасонест, ки имон овардаанд, [ва агар чи коғирон низ аз онҳо баҳраманданд] рӯзи қиёмат маҳсус [-и муъминон] хоҳад буд. Мо инчунин оёт [-и худ]-ро барои гурӯҳе, ки медонанд, ба тафсил баён мекунем

33. Бигү: «Парвардигорам зишткориҳо, чи ошкор [бошад] ва чи пинҳон ва гуноҳу ситами ноҳақро ҳаром намудааст ва ин ки чизеро шарики Аллоҳ таоло бидонед, ки далеле бар [ҳаққонияти] он нозил накардааст ва инки чизеро, ки намедонед, ба Аллоҳ таоло нисбат дихед

34. Ҳар уммате ачале дорад. Пас, ҳангоме ки ачалашон ба сар ояд, на лаҳзае [аз он] таъхир мекунанд ва на [бар он] пешӣ мегиранд

35. Эй фарзандони Одам, агар паёмбароне аз худи шумо [наздатон] биоянд, ки оёти Маро бароятон бихонанд, [аз он пайравӣ кунед] пас, онон, ки парҳезгорӣ намоянд ва [рафторҳои гузаштаро] ислоҳ кунанд, на тарсе ҳоҳанд дошт ва на андуҳгин мешаванд

فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ  
لِعْبَادِهِ وَالْكَٰتِبَتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ  
هِيَ لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ  
نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

فُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشِ مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَحْرُ  
يَعْبَرُ الْحَقَّ وَأَنْ تُشَرِّكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤﴾

يَبْيَقِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ  
مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ إِعْيَاتِي  
فَمَنْ أَنْفَقَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٥﴾

36. Ва касоне, ки оёти Моро дурӯғ мепиндоранд ва дар баробара什 [гарданкашӣ ва] такаббур меварзанд, аҳли дузаханд ва ҷовидона дар он ҳоҳанд монд

37. Пас, кист ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ё оёташро дурӯғ мепиндорад? Онон касоне ҳастанд, ки насибашон аз ончи [дар Лавҳи маҳфуз] муқаррар шудааст, ба эшон ҳоҳад расид, то он гоҳ ки фиристодагони Мо ба суроғашон меоянд, ки ҷонашонро бигиранд, [ба онон] мегӯянд: «Онҳое, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло мепарастидед, кучо ҳастанд?» [Онон] Мегӯянд: «Аз [назди] мо гум шуданд». Ва [ин гуна] алайҳи ҳуд гувоҳӣ медиҳанд, ки кофири будаанд

38. [Фариштагон] Ба онҳо мегӯянд: «Дар байни гурӯҳҳое аз чин ва инс, ки пеш аз шумо [кофири гумроҳ] буданд, дар оташ [-и дузах] ворид шавед». Ҳар гоҳ гурӯҳе ворид мешаванд, гурӯҳи дигарро лаънат мекунанд, то ҳангоме ки [саранҷом] ҳамагӣ дар онҳо ба ҳам мерасанд. Пайравони [фиребхӯрдаи] онҳо дар бораи раҳбаронашон мегӯянд: «Парвардигоро, инҳо буданд, ки моро гумроҳ карданд. Пас, азоби дучанд аз оташ ба онон бидех». [Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Барои ҳар кадом [аз шумо азоби] дучанд аст, вале намедонед»

وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِإِيمَنَا وَأَسْتَكْبَرُواْ  
عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ الظَّلَمَاتِ  
فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٢﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَنْتَ رَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِإِيمَانِهِ أُولَئِكَ  
يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى  
إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّنُونَهُمْ قَالُواْ  
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى  
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كُفَّارِينَ ﴿٣﴾

قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أُمِّيْرِ قَدْ خَلَثَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي  
النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ  
أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُوْ فِيهَا جَمِيعًا  
قَالَتْ أَخْرُنُهُمْ لَا وَلَهُمْ رَبٌّ  
هُوَ لَأَءَ أَصْلُوْنَا نَعَاتِهِمْ عَذَابًا  
ضِعَفَّا مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ  
وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

39. Раҳбарони онҳо ба пайравонашон мегўянд: «Шумо бар мо ҳеч имтиёзе надоред, пас, ба [кайфари] ончи мекардед, азобро бичашед»

وَقَالَتْ أُولَئِمْ لِأُخْرَيْهِمْ فَمَا كَانَ  
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُواْ  
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٧٤﴾

40. Касоне, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд ва дар баробари онҳо [гарданкашӣ ва] такаббур намуданд, дарҳои осмон ҳаргиз барояшон кушода намешавад ва ба биҳишт ворид наҳоҳанд шуд, магар онки шутур аз сӯроҳи сӯзан ворид шавад. Ва гунаҳгоронро инчунин кайфар медиҳем

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا إِيمَانَنَا  
وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ  
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
حَتَّىٰ يَلْعَجَ أَجْمَلُ فِي سَمَاءِ الْخِيَاطِ  
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

41. Бар эшон бистаре аз [оташи] дузах [муҳайёст] ва [рӯйандозашон низ] пӯшишҳое [аз оташ аст] ва ситамгоронро инчунин кайфар медиҳем

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ  
غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  
الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

42. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд [ҳар андоза амали нек кардаанд, мепазирэм, чаро ки] ва ҳеч касро ҷуз ба андозаи тавонаш мукаллаф намесозем. Ионон биҳиштиянд ва дар он ҷовидон хоҳанд буд

وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا وَحَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ  
أَصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٧٧﴾

43. Ва ҳар кинаеро аз синаҳояшон мезудоем. Аз зери [қасрҳои] онон чуйборҳо ҷорӣ аст ва мегӯянд: «Сипос маҳсуси Аллоҳ таоло аст, ки моро [тавфиқи ибодат дод ва] ба ин [бихишт] ҳидоят намуд. Ва агар Аллоҳ таоло ҳидоятамон намекард, ҳаргиз роҳ намеёфтем. Бе тардид, фиристодагони Парвардигорамон, ба ростӣ ва дурустӣ омаданд». [Он гоҳ] Ба онон ниҳо дода мешавад, ки: «Ин бихишт ба подоши он чи мекардед, ба шумо расидааст»

44. Бихиштиён дузахиёнро ниҳо медиҳанд, ки: «Мо он чиро, ки Парвардигорамон ба мо ваъда дода буд, дуруст ёфтем. Оё шумо [ниز] он чиро, ки Парвардигоратон ваъда карда буд, дуруст ёфтед?» Онон мегӯянд: «Оре». Пас, ниҳодиҳандае миёнашон ниҳо медиҳад, ки: «Лаънати Аллоҳ таоло бар ситамгорон [кофирон] бод»!

45. [Ҳамон] Касоне, ки [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоштанд ва онро [бо илқои шубаҳот] мунҳариф меҳостанд ва охиратро бовар надоштанд»

وَنَرَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غَيْرِ  
تَحْبِيرٍ مِّنْ تَخْنِيمِ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا  
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا  
كُنَّا لِنَهْدِي لَوْلَا اَنْ هَدَنَا اللَّهُ  
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَّبِّنَا بِالْحُكْمِ  
وَنُودُرُوا اَنْ تَلْكُمُ اَجْنَانَهُ  
اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ  
النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا  
حَقّاً فَهُلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّهُمْ  
حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَآذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ  
اَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْغِعُونَهَا عِوْجَاجَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
كُفَّارُونَ ﴿٤٧﴾

46. Дар миёни он ду [гурӯҳ: биҳиштӣ ва дузахӣ] монеъе аст ва бар аъроф [баландиҳои он монеъ] мардоне ҳастанд, ки ҳар як [аз он ду гурӯҳ]-ро аз [нишонаҳои] чехраашон мешиносанд ва [аз баландии аъроф] аҳли биҳиштро нидо медиҳанд, ки: «Салом бар шумо бод». Ион умеди биҳишт доранд ва ҳанӯз ба он ворид нашудаанд

47. Ва чун чашмонашон мутаваҷҷеҳи аҳли дузах мешавад, мегӯянд: «Парвардигоро, моро бо гурӯҳи ситамгорон [дар яқҷо] қарор мадеҳ»

48. Аҳли аъроф мардоне [аз дузахиёнро], ки ононро аз чехраҳояшон мешиносанд, садо мезананд [ва] мегӯянд: «Чамъият [-у моландузӣ]-и шумо ва он [ҳама] гарданкаший [ва тақаббур]-е, ки мекардед, ба ҳолатон сude надошт»

49. Оё инҳо [биҳиштиён] ҳамон қасоне ҳастанд, ки савғанд ёд мекардед, ки Аллоҳ таоло [ҳаргиз] раҳмате ба онон намерасонад? [Сипас Аллоҳ таоло мефармояд: эй муъминон] Ба биҳишт ворид шавед [ки дар онҷо], на тарсе хоҳед дошт ва на андуҳгин мешавед

وَيَئِنَّهُمَا حِجَابٌ وَغَلَى الْأَعْرَافِ  
رِجَالٌ يَعْرُفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ  
وَنَادَرُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ سَلَامً  
عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ  
يَظْمَعُونَ ﴿٣٦﴾

\*وَإِذَا صُرِفَتِ أَبْصَرُهُمْ تَقَاءَ  
أَصْحَابِ الْكَارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا  
مَعَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ ﴿٣٧﴾

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا  
يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى  
عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ  
سَتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

أَهَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا إِنَّمَا كُنْتُمْ لَا يَتَأْلِمُونَ  
اللَّهُ يَرْحَمُهُمْ أَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ  
عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ ﴿٤٩﴾

50. Ахли дузах биҳиштиёнро нидо мединанд, ки: «Аз он об ё ончи Аллоҳ таоло рӯзиятон додааст, андаке моро баҳраманд созед» [Онон дар посух] Мегӯянд: «Аллоҳ таоло ҳардуро бар кофирон ҳаром кардааст»

51. [Ҳамон] Касоне, ки дини худро ба саргармий ва бозӣ гирифтанд ва зиндагии дунё фиребашон дод. Пас, чунон ки онон дидори имрӯзашонро аз ёд бурданд ва оёти Моро инкор карданд, Мо [ниز] имрӯз ононро аз ёд мебарем [ва дар азоб раҳо меқунем]

52. Ба ростӣ, мо барояшон китобе овардем, ки онро бар [асоси] илм [-и бекарони илоҳӣ] ба тафсил баён кардаем ва [нозил кардем, то] барои гурӯҳе, ки имон меоваранд, ҳидояту раҳмате бошад

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ  
الْجَنَّةِ أَنَّ أَفَيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ  
أَوْ مَمَّا رَزَقْنَا مُّلَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَثِيرِينَ ﴿٦٠﴾

الَّذِينَ أَخْتَدُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبَّا  
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ  
تَنَسَّهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ  
هَذَا وَمَا كَانُوا بِإِيمَانٍ  
يَجْحَدُونَ ﴿٦١﴾

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّيْنَا  
عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٦٢﴾

53. Оё онон [кофирон] чуз таъвили оёт [ва фаро расидани қиёмат] интизори [дигаре] доранд? Рүзэ, ки таъвилаш [қиёмат] фаро расад, касоне, ки онро пештар фаромүш карда буданд, мегүянд: «Яқинан, фиристодагони Парвардигорамон ба ҳақ омада буданд. Пас, оё [имрӯз] шафоатгароне дорем, ки шафоатамон кунанд ё [метавонем ба дунё] бозгардем, то корхое ғайр аз ончи мекардем, анчом дихем»? Бе тардид, [онон] ба худ зиён заданд ва ончиро ба дурӯг [маъбуди худ] месохтанд, [ҳама] маҳву нобуд шуд

54. [Эй мардум] Бе гумон, Парвардигори шумо Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳо ва заминро дар шаш рӯз офорид, сипас бар Арш қарор гирифт. [Торикии] Шабро бо [рӯшнои] рӯз мепӯшонад, ки [ҳаряки] он [дигаре]-ро шитобон мечӯяд ва хуршеду моҳ ва ситорагонро [падид овард], ки [ҳамагӣ] ба фармони Ӯ ба хидмат [-инсон] гумошта шудаанд. Огоҳ бошед! Офариниш ва фармонравой аз они ӽуст. Пурбаракат [-у бузург] аст Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ҷаҳониён аст

55. [Эй муъминон] Парвардигоратонро ба зорӣ ва пинҳонӣ бихонед, ки Ӯ тачовузкунандагон [-и ҳудуди илоҳӣ]-ро дӯст намедорад

هُلْ يَنْتَرُوْنَ إِلَّا تَأْوِيْلَهُ وَيَوْمَ يَأْتِيْنَ  
تَأْوِيْلَهُ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلِ  
قَدْ جَاءَتِ رُسُلٍ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ  
لَّا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَنْتَقِعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ  
فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ  
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٥﴾

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  
أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي الْأَيْلَمَ  
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحْتِيَّنَا وَاللَّشْمَسَ  
وَالْقَمَرَ وَالنَّجْوَمَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ  
أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ  
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

أَدْعُوكُمْ تَضَرُّعًا وَحُفْيَةً إِنَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٦٧﴾

56. Ва дар замин, пас аз он ки [бо биъсати паёмбарон ва диндории мұммінен] ислоҳ гаштааст, фитна ва фасод нақунед ва Ў [Аллоҳ таоло]-ро бо биму умед бихонед, [ки] бе тардид, раҳмати Аллоҳ таоло ба нақуқорон наздик аст

57. Ўст, ки пешопеши [борони] раҳмататаш бодхоро башоратбахш мефиристад, то абрҳои сангинборро [бар дўш] кашанд [ва] онро ба сўйи замини [хушку] мурда мефириstem, он гоҳ бар он [сарзамин] об фурӯ меборем ва [аз баракати] он [об] ҳар гуна мевае бармеоварем. Ба ин сон, мурдагонро [низ аз қабр] хорич месозем, бошад, ки панд гиред

58. Сарзамини покиза [ва омода] гиёҳаш ба фармони Парвардигораш [фаровону пурбор] мерӯяд ва аз он [шўразоре], ки нопок аст, ҷуз [гиёҳи] андаку беарзиш намерӯяд. Ин гуна оёт [-и худ]-ро барои гурӯҳе, ки сипос мегузоранд, гуногун баён мекунем

59. Бе тардид, Мо Нуҳро ба сўйи қавмаш фиристодем, пас, гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуде [ба ҳақ] надоред. [Агар Ӯро ибодат нақунед] Ман бар шумо аз азоби рӯзи бузург метарсам»

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ  
إِصْلَاحِهَا وَأَذْعُوهُ خَوْفًا وَظُمْرَةً إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ  
يَدَيِ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَثَ  
سَحَابًا ثُقَالًا سُقْنَةً لِّتَأْدِي مَيِّتَ  
فَأَنْزَلْنَا يِهَ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا يِهَ مِنَ  
كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

وَالْبَلَدُ الظَّيْبُ يَخْرُجُ بَيْنَهُ وَيَادِنُ  
رَبِّهِ وَالَّذِي حَبَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا  
نَكِّدَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ  
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ  
يَقُولُمْ أَعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٤﴾

60. Ашроф [-у бузургон]-и қавмаш гүфтанд: «Ба ростй, ки мо туро дар гумроҳи ошкор мебинем»

61. Ў гуфт: «Эй қавми ман, ҳеч гуна гумроҳӣ [ва инҳирофе] дар ман нест, балки ман фиристодае аз [ҷониби] Парвардигори ҷаҳониёнам

62. Паёмҳои Парвардигорамро ба шумо мерасонам ва бароятон хайрҳоҳӣ мекунам ва аз [шариати] Аллоҳ таоло чизҳое медонам, ки шумо намедонед

63. Оё тааҷҷуб кардаед, ки панде аз ҷониби Парвардигоратон тавассути марде аз худи шумо бароятон омада бошад, то шуморо [аз азоби қиёмат] бим дихад, ки парво пеша кунед ва бошад, ки фарогирифтai раҳмат гардед»?

64. Пас, вайро дурӯғӯ пиндоштанд, он гоҳ Мо ў ва қасоне, ки ҳамроҳаш дар киштӣ буданд, начот додем ва қасоне, ки оёти Моро дурӯғ ангошта буданд, ғарқ кардем. Ба ростй, ки онон [дар қабули ҳақ] гурӯҳи нобино буданд.

65. Ва ба [сўйи қавми] Од бародарашон Ҳудро [фиристодем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро бипарастед, ки ҷуз Ў маъбуди [барҳақ] надоред. Оё парво намекунед»?

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَنَاكَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

قَالَ يَقْتَوْمَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي  
رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ  
لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

أَوْعَجِشْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِنْ  
رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ  
لَيَنْذِرَكُمْ وَلَتَشْفَعُوا وَلَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ﴿٩﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْتَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ دِرْ  
الْفُلْكَ وَأَغْرَقْتَنَا الَّذِينَ كَذَبُوا  
ثَابَتَنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿١٠﴾

\*وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمُ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ  
غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَسْأَلُونَ ﴿١١﴾

66. Ашроф [-у бузургон]-и қавми ў ки кофир буданд, гуфтанд: «Бе гумон, мотуро дар нодонй мебинем ва мо, ҳатман, туро аз дурӯғгӯён мепиндорем»

67. Гуфт: «Эй қавми ман, ҳечгуна нодоние дар ман нест, балки ман фиристодае аз [чониби] Парвардигори чаҳониён ҳастам

68. Паёмҳои Парвардигорамро ба шумо мерасонам ва ман бароятон хайрҳоҳи амин ҳастам

69. Оё таачҷуб кардаед, ки панде аз чониби Парвардигоратон тавассути марде аз худи шумо бароятон омада бошад, то шуморо [аз азоби қиёмат] бим диҳад? Ва ба ёд оваред, ҳангоме ки пас аз қавми Нуҳ шуморо чонишинон [-и онон] қарор дод ва ба шумо дар оғариниш фузунӣ [ва қудрат] дод. Пас, неъматҳои Аллоҳ таолоро ба ёд оваред, бошад, ки растагор шавед»

70. [Кофирон] Гуфтанд: «Оё сӯии мо омадай, ки фақат Аллоҳ таолоро бипарастем ва он чиро падаронамон мепарастиданд, раҳо кунем? Пас, агар аз ростгӯёни, он чи [аз азоби илоҳӣ, ки] ба мо ваъда медиҳӣ биёвар»

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَرَبِّنَا فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنْتُكُم مِنَ الْكَذِيبِ ﴿٦﴾

قَالَ يَقُولُ لَيْسَ إِنِّي بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾

أَبْلَغْتُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٨﴾

أَوْعَجِشْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لَيَنْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحَ وَرَزَدْكُمْ فِي الْخُلُقِ بَصَطَّةً فَأَذْكُرُوا إِلَآمَ الَّلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ إِبْرَاهِيمُ فَأَتَنَا بِمَا نَعْدَنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾

71. [Худ] гуфт: «Бе тардид, азоб ва хашми [саҳт] аз [сўйи]  
Парвардигоратон бар шумо воқеъ шуда [ва шуморо фарогирифта] аст.  
Оё дар бораи исмҳое, ки худи шумо ва падаронатон онҳоро [маъбуд] ном ниҳодаед ва Аллоҳ таоло ҳеч далеле бар [ҳаққонияти] он нозил накардааст, бо ман мучодала мекунед? Пас, мунтазир бошед, [ки] бе гумон, ман [низ] бо шумо аз мунтазиронам»

72. Пас, ў ва касонеро, ки ҳамроҳаш буданд, ба раҳмат [ва лутufe] аз [ҷониби] хеш начот додем ва решайи касоне, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд ва аз муъминон набуданд, барандоҳтем

73. Ва ба [сўйи қавми] Самуд бародарашон Солех ро [фиристодем] ў гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро бипарастед, ки чуз ў маъбуд [-и барҳақ] надоред. Бе тардид, далели равшане аз [сўйи] Парвардигоратон барои шумо омадааст. Ин модаштури Аллоҳ таоло [ки аз дили сахраҳо берун омадааст] бароятон мӯчизаест, пас, ўро [ба ҳоли худ] вогузоред, то дар замини Аллоҳ таоло [бичарад ва алаф] бихӯрад ва ба ў озор [-у осебе] нарасонед, ки шуморо азоби дардноке фаро хоҳад гирифт

قَالَ فَدَوْقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  
رِجْسٌ وَغَصْبٌ أَتَجَدِلُونَنِي فِي  
أَسْمَاءِ سَمَيَّمُوهَا أَنْثُمْ وَإِبَابُكُمْ  
مَا تَرَكَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  
فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنْ  
الْمُنْتَظَرِينَ ٧١

فَأَنْجِينَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مَنَّا  
وَقَطَعْنَا دَارِبَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَيْنَا  
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٧٢

وَإِلَيْنَا شُمُودٌ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ  
يَقُولُونَ أَعْبُدُو أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ فَدَقَدَ جَاءَتُكُمْ بَيْتَهُ مَنْ  
رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ أَللَّهِ لَكُمْ  
عَايَةٌ فَدَرَوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ  
وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ  
عَذَابُ أَلِيمٍ ٧٣

74. Ва ба ёд оваред, ҳангоме ки [Аллоҳ таоло] шуморо аз [қавми] Од чонишисон [-и онон] қарор дод ва дар замин мустақар сохт, ки дар даштхояш қасрхое бино меқунед ва дар кӯхҳо хонаҳое метарошед. Пас, неъматҳои Аллоҳ таолоро ба ёд оваред ва дар замин ба фасод [-у табоҳӣ] накушед»

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ  
بَعْدِ عَادٍ وَيَوْمَكُمْ فِي الْأَرْضِ  
تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا  
وَتَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا فَإِذْ كَرُوا  
عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ  
﴿٧٤﴾

75. Ашроф [-у бузургон]-и қавми ў, ки гарданкашӣ мекарданд, ба заифону бечорагон, ба [ҳамон] касоне, ки имон оварда буданд, гуфтанд: «Оё [ба яқин] медонед, ки Солеҳ аз [тарафи] Парвардигораш фиристода шудааст»? [Онон] Гуфтанд: «Мо ба он чи ў ба он фиристода шудааст, имон дорем»

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوا مِنْ  
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ  
عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِحًا  
مُرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسَلَ  
بِهِ مُؤْمِنُونَ  
﴿٧٥﴾

76. Онон, ки гарданкашӣ мекарданд, гуфтанд: «Мо ба ончи шумо ба он имон овардаед, бовар надорем»

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِالَّدِي  
عَامَنَتْهُمْ بِهِ كَفَرِوْنَ  
﴿٧٦﴾

77. Пас, модашутурро пай карданд ва аз фармони Парвардигорашон сарпекиданд ва гуфтанд: «Эй Солеҳ, агар аз паёмбарон [-илоҳӣ] ҳастӣ, ончи аз азоб, ки ба мо ваъда медиҳӣ, [бар сарамон] биёвар»

فَعَفَرُوا الْكَنَافَةَ وَعَنَوْا عَنْ أَمْرِ  
رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَعْصِلُحُ أَثْنَيْنَا بِمَا  
تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  
﴿٧٧﴾

78. Саранҷом заминларза ононро фаро гирифт, пас, дар хонаҳои худ ба рӯ афтоданд [ва ҳалок шуданд]

فَأَخْدَنَتْهُمُ الرَّحْقَةُ فَأَصْبَحُوْنَ  
دَارِيْهُمْ جَاثِيْهِنَ  
﴿٧٨﴾

79. Пас, [Солеҳ] аз онон рӯ гардониду гуфт: «Эй қавми ман, ман паёми Парвардигорамро ба шумо расонидам ва бароятон хайрхоҳӣ кардам, вале шумо [хайрхону] насиҳатгаронро дӯст намедоред»

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحَّثُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ  
أَنَّ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

80. Ва Путро [ба паёмбарӣ фиристодем], ки ба қавми худ гуфт: «Оё кори бисёр зиштеро анҷом медиҳед, ки пеш аз шумо ҳеч як аз чаҳониён анҷом надодааст?

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَنِ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

81. Шумо аз рӯи шаҳват ба чойи занон бо мардон меомезед. Оре, шумо [аз ҳудуди илоҳӣ фаротар рафтаед ва] гурӯҳи таҷовузкоред»

إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْثُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

82. Ва [-ле] посуҳи қавмаш ҷуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ононро аз шаҳратон берун кунед, [чароки] бе тардид, инҳо афроди покдоман [-у муқаддасмаоб] ҳастанд»

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَاتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنْاسٌ يَتَظَاهِرُونَ ﴿٨٢﴾

83. Пас, Мо ў ва хонадонашро начот додем, магар ҳамсара什, ки аз бозмондагон [дар азоб] буд

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَةٌ كَانَتْ مِنْ أَنْعَمِرِينَ ﴿٨٣﴾

84. Ва бороне [аз санг] бар онон боридем. Пас, бингар, ки саранҷоми гунаҳкорон чи гуна буд

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

85. Ва ба сўйи [мардуми] Мадян бародараш Шуайбро [фиристодем]. Ўгуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро бипарастед, ки чуз Ў маъбуд [-и барҳақ] надоред. Яқинан, аз [сўйи] Парвардигоратон барои шумо далели равшан омадааст, пас, [ҳаққи] паймона ва тарозуро комил [-у дуруст] адо кунед ва ба мардум ачносашибонро кам надиҳед ва дар замин пас аз ислоҳаш фасод нақунед. Агар имон доред, ин барои шумо беҳтар аст

86. Ва бар сари ҳар роҳе нанишинед, ки [бо зўргирӣ ва дуздӣ мардумро] битарсонед ва ҳаркиро имон дорад, аз роҳи Аллоҳ таоло боздоред ва роҳашро мунҳариф биҳоҳед [ки ба ҳидоят даст наёбад]. Ва ба ёд оваред, ҳангомеро ки андак будед, сипас Аллоҳ таоло [теъдоди] шуморо фузунӣ бахшид ва бингаред, ки саранҷоми муфсидон [-и табаҳкор] чи гуна буд

87. Агар гурӯҳе аз шумо ба ончи ба он фиристода шудаам, имон оварданд ва гурӯҳи дигар имон наоварданд, пас, сабр кунед, то Аллоҳ таоло миёни моловарӣ кунад ва Ў беҳтарин довар аст»

وَإِلَيْ مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا فَأَلَّ  
يَقُولُمْ أَعْبُدُوا أَلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْتَةٌ مِنْ  
رِبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
وَلَا تَبْحَسُوا إِنَّ النَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا  
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوَعِدُونَ  
وَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ  
عَامَنَ يَهُ وَتَبْغُونَهَا عَوْجَاهًا  
وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْتُمْ  
وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

وَإِنْ كَانَ طَالِبَةً مِنْكُمْ عَامِلُوا  
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَالِبَةً لَمْ  
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ  
بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ ﴿٨٧﴾

88. Ашроф [-у бузургон]-и қавмаш, ки тақаббур меварзиданд гуфтанд: «Эй Шуайб, ҳатман, ту ва қасонеро, ки ҳамроҳат имон овардаанд, аз шахрамон берун мекунем, [пас, ё биравед] ё ба оини мо баргардед». [Шуайб] Гуфт: «Оё [бозгардем ҳатто] агар аз он қароҳат дошта [ва безор] бошем?

89. Агар ба оини шумо баргардем, пас аз он ки Аллоҳ таоло моро аз он наҷот баҳшид, дар ҳақиқат, ба Аллоҳ таоло дурӯғ бастаем. Ва моро сазовор нест, ки ба он бозгардем, магар он ки Аллоҳ таоло – Парвардигори мо бихоҳад. Илми Парвардигорамон ҳама чизро фаро гирифтааст. Бар Аллоҳ таоло таваккал кардаем. Парвардигоро, миёни мо ва қавмамон ба ҳақ доварӣ кун ва Ту беҳтарин доварӣ»

90. Ва ашроф [-у бузургон]-и қавмаш, ки коғир буданд, гуфтанд: «Агар аз Шуайб пайравӣ кунед, ҳатман, зиёнкор хоҳед буд»

91. Он гоҳ зилзила [-и шадид]-е ононро фаро гирифт, пас, дар ҳонаҳои худ ба рӯ дарафтоданд [ва ҳалок шуданд]

\* قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْخَرَجَنَّكَ يَيْسُعِينَ وَالَّذِينَ ءامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَّتَنَا أَوْ لَئِنْعُودُنَّ فِي مَلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَلَّرِهِينَ ﴿٨٨﴾

قَدِ آفَرَنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عَدْنَا فِي مَلَّتِنَا بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوْكِنَّا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَبَعْتُمْ شَعِيبًا إِنْ كُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾

فَأَخَذَنَّهُمُ الْرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾

92. Оонон, ки Шуайбро дурӯғгү ангоштанд, [чунон аз байн рафтанд ки] гүй ҳаргиз дар он [диёр] набудаанд ва оонон ки Шуайбро дурӯғгү ангоштанд, худ зиёнкорон буданд

93. Пас, [Шуайб] аз эшон рўй гардонду гуфт: «Эй қавми ман, бе тардид паёмҳои Парвардигорамро ба шумо расондам ва пандатон додам. Пас, чигуна барои гурӯҳи кофир [-и лачуч] андуҳгин бошам»?

94. Ва мо дар ҳеч шаҳр [ва диёре] паёмбаре нафиристодем, магар инки сокинонашро ба ранҷҳо ва саҳтиҳо гирифтор соҳтем, бошад, ки [ба даргоҳи илоҳӣ фурӯтанӣ ва] тазарруъ кунанд

95. Сипас ба ҷойи ноҳӯший [ва бадӣ] некӣ [ва хушӣ] овардем, то афзун шуданд ва гуфтанд: «Бе тардид, ба падарони мо [низ ба ҳукми табиат] саҳти ва роҳате мерасид». Пас, дар ҳоле ки бехабар буданд, оонро [ба азоб] фаро гирифтем

96. Ва агар аҳли он шаҳрҳо имон меоварданд ва парво мекарданд, [дарҳои] баракати осмон ва заминро бар оонон меқушодем, вале [оёту паёмҳои Моро] дурӯғ ангоштаанд, пас, ба [кайфари] ончи мекарданд, оонро [ба азоб] фаро гирифтем

۹۲. أَلَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوا  
فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيبًا كَانُوا هُمْ

الْحَسِيرِينَ ﴿٩٣﴾

۹۳. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ  
أَبْلَغْتُكُمْ رِسْلَاتِ رَبِّيَ وَنَصَحَّثُ  
لَكُمْ فَكَيْفَ ءاسَى عَلَى قَوْمٍ  
كَلْفِرِينَ ﴿٩٤﴾

۹۴. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيًّا إِلَّا  
أَخْذَنَا آهَاهَا بِإِلْبَاسِهِ وَالضَّرَاءِ  
لَعَلَّهُمْ يَصَرَّفُونَ ﴿٩٥﴾

۹۵. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ  
حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا فَقَدْ مَسَّ ءابَاءَنَا  
الضَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخْذَنَاهُمْ بَعْثَةً  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٦﴾

۹۶. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَارِيَّ ءامَنُوا وَأَنَّقُوا  
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا  
فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٧﴾

97. Оё сокинони [ин] шаҳрҳо дар амонанд аз инки азоби Мо [ногаҳон] шабҳангом, ки хуфтаанд ба суроғашон биояд?

98. Ва оё сокинони [ин] шаҳрҳо дар амонанд аз ин ки азоби Мо нимрӯйӣ, ки ба бозӣ [ва умури бехуда] саргарманд, ба суроғашон биояд?

99. Оё худро аз макр [-у тадбир]-и Аллоҳ таоло эмин донистаанд? [Хол он ки] Ҷуз мардуми зиёнкор [касе] худро аз макри Аллоҳ таоло дар амон намедонад

100. Оё барои қасоне, ки заминро пас аз сокинони [пешини] он ба ирс мебаранд, равшан нашудааст, ки агар меҳостем, ононро ба [кайфари] гуноҳонашон нобуд мекардем ва ба дилҳояшон муҳр мениҳодем, то дигар [нидои ҳақро] нашнаванд?

101. [Эй паёмбар] Инҳо шаҳрҳоест, ки бархе аз ҳабарҳояшонро бар ту ҳикоят мекунем. Бе тардид, паёмбарони онҳо далоили равшан барои эшон оварданд, vale онон намехостанд ба чизе, ки пештар дурӯғ шумурда буданд, имон оваранд. Аллоҳ таоло бар дилҳои кофирон, ин гуна муҳр [-и ғафлат] мениҳад

102. Ва дар бештарашон вафое ба аҳд наёфтем ва аксарашонро ҷиддан ноғармон ёфтем

أَفَمِنْ أَهْلُ الْقُرْيَىْ أَنْ يَأْتِيْهِمْ  
بِأُسْنَا نَيْشَانًا وَهُمْ نَاءِمُونَ ﴿٦٧﴾

أَوْأَمِنْ أَهْلُ الْقُرْيَىْ أَنْ يَأْتِيْهِمْ  
بِأُسْنَا ضَحَىْ رَهُمْ يَلْعَمُونَ ﴿٦٨﴾

أَفَمِنْ مَكْرُرُ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرُرُ

اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِيرُونَ ﴿٦٩﴾

أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَؤُونَ أَلْأَرْضَ مِنْ  
بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ  
بِدُورِهِمْ وَنَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ  
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٧٠﴾

تِلْكَ الْقُرْيَىْ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ  
أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَثُرُوا إِلَيْهِمْ مُنْوَأً بِمَا  
كَذَّبُوا مِنْ قَبْلٍ كَذَلِكَ يَظْلِمُ اللَّهُ  
عَلَى قُلُوبِ الْكُفَّارِينَ ﴿٧١﴾

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ  
وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَسِيقِينَ ﴿٧٢﴾

103. Сипас баъд аз онҳо Mӯсоро бо оёти хеш ба сўйи Фиръавн ва бузургони қавмаш фиристодем, вале онҳо ба он [оёт] куфр варзиданд. Пас, бингар, ки саранчоми табаҳкорон чигуна будааст

104. Ва Mӯсо гуфт: «Эй Фиръавн, ман фиристодае аз [сўйи] Парвардигори чаҳониёнам

105. Сазовораст, ки дар мавриди Аллоҳ таоло ҷуз [ба ростӣ ва] ҳақ сухан нагӯем. Бе тардид, ман далел [ва муъчизаи равшан] аз Парвардигоратон барои шумо овардаам. Пас, Бани Исроилро ҳамроҳи ман бифирист»

106. [Фиръавн] Гуфт: «Агар муъчизае овардай, [ва] агар рост мегӯй, онро биёвар»

107. Пас, [Mӯso] асои худро андохт ва ногаҳон [асо табдил ба] аждаҳои ошкор шуд

108. Ва дasti худро [аз гиребон] берун овард ва ногаҳон барои тамошогарон сапед [-у дурахшон] менамуд

109. Ашроф [-у бузургони] қавми Фиръавн гуфтанд: «Ҳаққо, ки ин [мард] ҷодугари доност»

ثُمَّ بَعْدَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى  
إِيَّا يَكِنْتَ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِنَّهُ  
فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَقِبَةُ الْمُقْسِدِينَ

(١٣)

وَقَالَ مُوسَى يَغْرِيْعُونُ إِلَيْ رَسُولٍ  
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حَقِيقِيْعَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ  
إِلَّا أَحْقَقَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ  
رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيَ  
إِسْرَائِيلَ

(١٤)

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِكَيْفَيْةً فَأُتَّبِعْهَا  
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(١٥)

فَأَلْقَنِي عَصَاهُ إِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ  
مُّبِينٌ

(١٦)

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ  
لِلنَّنْطِرِينَ

(١٧)

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنْ هَذَا  
لَسَيْرٌ عَلَيْمٌ

(١٨)

110. Фиръавн] Гуфт: «Ў меҳоҳад шуморо аз сарзаминатон берун кунад пас назаратон чист»?

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم  
فَمَا دَأْتُمْ وَرَأَيْتُمْ ﴿١٦﴾

111. Онон гуфтанд: «Кори ў ва бародарашро ба таъхир биандоз ва маъмурони чамъовариро ба [ҳамай] шаҳрҳо бифирист

قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخْاهُ وَأَرْسِلْ فِي  
الْمَدَائِنِ حَلَشِرِينَ ﴿١٧﴾

112. То ҳамай ҷодугарони доно [ва моҳир]–ро наздат оваранд

يَا ثُوَّاكَ يُكْلِ سَحِيرٌ عَلَيْهِ ﴿١٨﴾

113. Ва [саранчом] ҷодугарон назди Фиръавн омаданд, [ва] гуфтанд: «Агар мо пириз шавем, [назди ту] подоше хоҳем дошт»?

وَجَاءَ الْسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا  
لَا جَرَأً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلَيْلِيْنَ ﴿١٩﴾

114. [Фиръавн] Гуфт: «Оре, ҳатман, шумо аз муқаррабон [-и даргоҳам] хоҳед буд»

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمَنَ  
الْمُقْرَبِينَ ﴿٢٠﴾

115. [Дар рӯзи мавъуд ҷодугарон мағруона] Гуфтанд: «Эй Mýso, ё ту нахуст [асои худро] биафкан ё мо [абзори худро] меафканем»

قَالُوا يَمْوَسَى إِنَّا أَنَّ ثُلْقَى وَإِمَّا أَن  
نَكُرَنَّ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿٢١﴾

116. [Mýso] Гуфт: «Шумо биафканед». Ҳангоме ки [абзори худро] афканданд, ҷашмони мардумро афсун карданд ва ононро саҳт тарсонданд ва ҷодуи бузург [падид] оварданд

قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ  
النَّاسِ وَأَسْرَهُوْهُمْ وَجَآءُو بِسَحِيرٍ  
عَظِيمٍ ﴿٢٢﴾

117. Ба [мо] ба Мұсо ваҳй қардем, ки: «Асои худро биафкан». Пас, ногаҳон он [асо ба мори бузурге табдил шуд ва] ончиро, ки ба дүрүғ сохта буданд, фурӯ балъид

118. Пас, ҳақиқат ошкор гардид ва он чи мекарданд, ботил шуд

119. Ба [Фиръавну фиръавниён ҳамаги дар] ончо шикаст хұрданд ва хор гардиданд

120. Ба қодугарон ба саҷда афтоданд

121. Гүфтанд: «Ба Парвардигори ҷаҳониён имон овардем

122. Парвардигори Mұso ва Ҳорун»

123. Фиръавн гүфт: «Пеш аз онки ба шумо ичозат диҳам, ба ў имон овардед? Ҳатман, ин найрангест, ки дар шаҳр ба роҳ андохтаед, то сокинонашро аз он берун кунед. Пас, ба зудӣ [натиҷаи коратонро] хоҳед донист

124. Яқинан, дасту поятонро бархилофи яқдигар [аз ҷапу рост] қатъ мекунам ва ҳамаи шуморо ба дор меовезам»

\*وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ الْقَيْمَدَكَهْ فَإِذَا هِيَ تَأْتَفُّ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٧﴾

فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلُوا صَلَغِرِينَ ﴿١٩﴾

وَالْقَيْمَدَكَهْ سَجِدِينَ ﴿٢٠﴾

فَالْأُولُءِ اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٢٢﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُم بِهِ قَبْلَ اَنْ ئَادَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرُ مَكْرُتُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ يَشْخُرُجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

لَا قَطَعَنَّ اَيْدِيْكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ مِنْ خَلَفِ ثُمَّ لَا صِلَبَيْكُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٢٤﴾

125. Онон гуфтанд: «Бе тардид, мо [пас аз марг] ба сўйи Парвардигорамон бозмегардем

126. Ба [эй Фиръавн] ту чуз барои ин моро ба кайфар намерасонӣ, ки ба мӯъцизоти Парвардигорамон он гоҳ ки ба мо расид, имон овардем.

Парвардигоро, бар мо шикебой [ва истиқомат] бибор ва моро дар ҳоле бимирон ки таслими [фармони ту] ҳастем»

127. Ва бузургони қавми Фиръавн [ба ў] гуфтанд: «Оё Mұсо ва қавмашро раҳо мекунӣ, то дар ин сарзамин фасод кунанд ва ту ва маъбудонатро voguzorad?» [Фиръавн] Гуфт: «[Харгиз, балки] Писаронашонро хоҳем кушт ва занонашонро [барои каниз] зинда хоҳем гузошт ва мо бар онон чираем»

128. Mұсо ба қавмаш гуфт: «Аз Аллоҳ таоло ёрӣ бичӯед ва шикебой [ва истиқомат] пеша кунед. Бе тардид, замин аз они Аллоҳ таоло аст [ва] онро ба ҳар касе аз бандагонаш, ки бихоҳад, ба мерос медиҳад ва саранчоми нек аз они парҳезгорон аст»

فَالْأُولُّ إِلَيْنَا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٥﴾

وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَائِتَ  
رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا

صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِ  
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَيَدْرَكُ وَالْهَنَّاكَ قَالَ سَنُقْتَلُ  
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا  
فَوْقَهُمْ قَهْرُونَ ﴿١٧﴾

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ  
وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾

129. [Бани Исроил] Гуфтанд: «Пеш аз он ки назди мо биёй ва [ҳатто] пас аз он ки назди мо омадй, [аз ситамҳои Фиръавн] озору азиат дидаем» [Mӯso] гуфт: «Умедаст, ки Парвардигори шумо душманатонро ҳалок кунад ва шуморо дар замин чонишин [-и онон] созад, он гоҳ бингарад, ки чигуна рафтор мекунед»

130. Ва бе тардид, Мо фиръавниёро ба хушсолӣ ва камбуди маҳсулот дучор кардем, бошад, ки панд гиранд [ва тавба кунанд]

131. Пас, ҳангоме ки некӣ [ва фаровонии неъмат] ба онон мерасид, мегуфтанд: «Ин ба хотири [шоистагии] худи мост». Ва агар бадӣ [ва хушсолӣ] ба эшон мерасид, ба Mӯso ва қасоне, ки ҳамроҳаш буданд, фоли бад мезаданд. Огоҳ бошед! Сарнавишти шуми онон танҳо назди Аллоҳ таоло [ва ба дasti ӯ] аст, аммо бештарашон намедонанд

132. Ва [пайравони Фиръавн ба ӯ] гуфтанд: «Ҳар [муъчиза ва] нишонае бароямон биёварӣ, то бо он ҷодуямон кунӣ, [ҳаргиз] ба ту имон намеоварем»

قَالُواٰ اُوْذِنَا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَأْتِنَا  
وَمِنْ بَعْدِ مَا حِجَّتَنَا قَالَ عَسَى  
رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ  
وَيَسْتَحْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظَرَ  
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

وَلَقَدْ أَخْدَنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ بِالسِّينِ  
وَنَفَصَ مِنَ الشَّمَرَاتِ لِعَاهُمْ  
يَذْكُرُونَ ﴿١٧٠﴾

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُواٰ لَنَا  
هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَظِيرُونَا  
بِمُؤْسَى وَمَنْ مَعَهُوْ أَلَا إِنَّا  
طَّاهِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

وَقَالُواٰ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ عَائِيَةٍ  
لِسَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا حَنَّ لَكَ  
بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾

133. Пас, бар онон [балохое ҳамчун] түфон ва малах ва шапуш ва қурбоқаҳо ва [рүди пур]-и хун фиристодем, [ки] нишонаҳои чудо [аз ҳам ва паёпайе] буданд. Пас, [боз ҳам] гарданкашӣ карданд ва гурӯҳи гунаҳкор буданд

134. Ва ҳангоме ки азоб бар онон воқеъ шуд, гуфтанд: «Эй Мӯсо, аз Парвардигорат барои мо бихоҳ, ки бино ба паймоне, ки бо ту дорад, [тавбаи моро бипазирад ва ин балоҳоеро қатъ қунад] Агар ин азобро аз мо бардорӣ, ҳатман, ба ту имон меоварем ва Бани Исроилро ҳамроҳат равона мекунем»

135. Пас, ҳангоме ки азобро то муддати муайяне, ки [пеш аз ҳалокат] фурсат доштанд аз онон дур кардем, боз ҳам паймоншиканӣ карданд

136. Пас аз онон интиқом гирифтем ва дар дарё ғарқашон соҳтем, зоро оёт [-у мӯҷизоти] Моро дурӯғ меангоштанд ва аз он ғофил буданд

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّوفَانَ وَالْجُرَادَ  
وَالْقُتْلَ وَالْصَّفَادَعَ وَاللَّدَمَ ءَاءَيْتَ  
مُؤْصَلَتِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا  
مُجْرِمِينَ

(١٣٣)

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ  
يَمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ  
عِنْدَكُلِّ لِئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ  
لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ

(١٣٤)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجْلٍ  
هُمْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

(١٣٥)

فَأَنْتَقْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ  
إِنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا

غَافِلِينَ

(١٣٦)

137. Ва ба он гурӯхе, ки ҳамвора мавриди ситам воқеъ мешуданд, [бахшҳои] шарқӣ ва ғарбии сарзамин [- и Шом]-ро, ки ба он баракат бахшида будем, ба мерос ато кардем ва ба подоши он ки шикебой карданд, ваъдаи некуи Парвардигорат ба Бани Исроил [ёрии ситамдидагон] таҳаққуқ ёфт ва он чиро, ки Фиръавн ва қавмаш месохтанд ва бармеафроштанд, [яксара] вайрон кардем

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا  
يُسْتَضْعِفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ  
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَنَمَّاثَ  
كَيْمَثْ رِيَكَ الْحُسْنَى عَلَى بَيْتِ  
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمِرْنَا مَا  
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

138. Ва Бани Исроилро аз дарё гузарондем, пас, [дар роҳ] ба қавме расиданд, ки барои [парастиши] бутҳояшон гирд омада буданд, [пас, онон низ] гуфтанд: «Эй Mûso, ҳамонгуна ки онон маъбудоне доранд, барои мо [низ] маъбуде таъйин кун». [Mûso] Гуфт: «Бе тардид, шумо гурӯхе ҳастед, ки нодонӣ мекунед [ва азамати Аллоҳ таолоро намедонед]

وَجَزَوْنَا بِبَيْتِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ  
فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى  
أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا  
إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ قَالَ إِنَّكُمْ  
قَوْمٌ تَّجْهَلُونَ ﴿٣٠﴾

139. Яқинан, оини [мушриконаи] инҳо нобудшуданӣ аст ва ончи мекунанд, [низ] ботил аст»

إِنَّ هُؤُلَاءِ مُتَبَرِّرُ مَا هُمْ فِيهِ  
وَبَطَلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

140. [Сипас] Гуфт: «Оё ба ҷуз Аллоҳ таоло маъбуди [дигар] бароятон бичӯям, дар ҳоле ки Ӯ шуморо бар ҷаҳониён [-и ҳамасратон] бартарӣ додааст»?

قَالَ أَعْيُرَ اللَّهَ أَبْغِيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ  
فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

141. Ва [ба ёд оваред] замоне, ки шуморо аз [осеби] фиръавниён начот додем, [ки] бадтарин [ва хортарин] азобро бар саратон меовардан: писаронатонро мекуштанд ва занонатонро [барои канизӣ] зинда нигаҳ медоштанд ва барои шумо дар ин [азобу начот] озмоиши бузург аз чониби Парвардигоратон буд

142. Ва бо Mӯсо сӣ шаб [барои муночот] ваъда ниҳодем ва онро бо даҳ шаб [-и дигар] комил кардем. Пас, ваъдаи Парвардигораш [бо ў] дар чихил шаб тамом шуд. Ва Mӯso [ҳангоми рафтан ба кӯҳи Тур] ба бародараш Ҳорун гуфт: «Чойнишини ман дар миёни қавм бош ва [умурашонро] ислоҳ кун ва аз роҳи мусфидон пайравӣ нақун»

143. Ва ҳангоме ки Mӯso ба аҳдоҳои Мо омад ва Парвардигораш [бевосита] бо ў сухан гуфт, [Mӯso] арз кард: «Парвардиргоро, худро ба ман нишон бидех, то ба Ту бингарам». [Аллоҳ таоло] Фармуд: «[Дар дунё] ҳаргиз Маро наҳоҳӣ дид, вале ба ин кӯҳ бингар, агар дар ҷои худ барқарор боқӣ монад, ту [низ] Моро хоҳӣ дид». Пас, чун Парвардигораш бар [он] кӯҳ таҷаллӣ кард, онро муталошӣ [ва пароканда] соҳт ва Mӯso мадҳуш афтод ва чун ба ҳуш омад, арз кард: «[Бор илоҳо] Ту поку мунаzzahӣ. Ба даргоҳат тавба кардам ва бе тардид, ман [миёни қавми худ] нахустин мӯъмин ҳастам»

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ ئَالِ فِرْعَوْنَ  
يَسْمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
يُتَّلِّوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ  
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

\*وَوَاعَدْنَا مُوسَى قَاتِلَيْنَ لَيْلَةَ  
وَأَتَمَّمَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَثُ رَبِّهِ  
أَرْبَعَيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ  
هَرُونَ أَخْلُقَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ  
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُقْسِدِينَ

وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى لِيُبَيِّقَتِنَا وَلَكُمْهُ  
رَبُّهُو قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ  
لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى أَجْنَبِي  
فَإِنْ أَسْتَقْرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي  
وَلَمَّا تَحَجَّلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  
دَكَّهَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا  
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ  
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

144. [Аллоҳ таоло] фармуд: «Эй Mӯсо, [бидон ки] ман туро ба паёмҳо ва каломи [бевоситаи] хеш бар мардумон баргузидам, ончи ба ту мебахшам, бигир ва сипосгузор бош»

قَالَ يَهُوَسَىٰ إِلَيْيَ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ  
الْئَنَاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ  
مَا أَعْتَدْتُكَ وَكُنْ مِّنْ  
الْشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

145. Ва дар алвоҳ [Таврот] барои ў дар ҳар мавриде панде [овардем] ва барои ҳар амре шарҳе нигоштем [ва ба Mӯso фармудем]: «Онро бо чиддият бигир ва ба қавмат дастур бидех, ки некутарини онҳоро фаро гиранд [ва ба он амал кунанд] ва ба зудӣ [чойгоҳу] сарои нофармононро ба шумо нишон хоҳам дод»

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ  
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَا حُذْدُوا  
بِإِحْسَانِهَا سَأُورِيْكُمْ دَارَ  
الْفَسِيقِينَ ﴿١٤٥﴾

146. Ба зудӣ касонеро ки ба ноҳақ дар замин [бартариҷӯй ва] такаббур мекунанд, аз [фаҳми] оёти хеш бозҳоҳам дошт, [чунон ки] агар ҳар нишонае [аз қудратам]-ро бингаранд, ба он имон наоваранд ва агар роҳи ҳақро бубинанд, онро дар пеш нагиранд ва агар роҳи гумроҳиро бубинанд онро баргузинанд. Ин [мұчозот] барои он аст, ки оёти Moro дурӯғ ангоштанд ва аз онҳо ғофил буданд

سَأَصْرِفُ عَنْ عَيْنِ الَّذِينَ  
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقْقِ  
وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ إِعْيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا  
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ  
سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْأَعْيَ  
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّابُوا  
بِإِيمَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

147. Ва қасоне, ки оёти Mo ва дидори охиратро дурӯғ ангоштанд, корҳояшон табоҳ гаштааст. Оё чуз [дар баробари] ончи мекарданд, мұчозот мешаванд?

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَنَتِنَا وَلِقَاءَ  
الْآخِرَةِ حَيْثُتْ أَعْمَلُهُمْ هُلْ  
يُجْزِؤنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

148. Ва қавми Мұсо пас аз [рафтани] ў [ба күхи Тур] аз зевархояшон мұчассамаи гұсолаеро сохтанд [ва паастиданд], ки садое [ҳамчун садои гұсола] дошт. Оё намедиданд, ки [он пайкари бечон] бо онон сухан намегүяд ва ба роҳе ҳидояташон намекунад? Онро [ба паастиш] гирифтанд ва [ба хотири ин ширк нисбат ба хеш] ситамгор буданд

149. Ва чун [аз кардаи хеш] пушаймон шуданд ва диданд, ки ба ростӣ, гумроҳ шудаанд, гуфтанд: «Агар Парвардигорамон ба мо раҳм нақунад ва моро наомурзад, мусалламан, зиёнкор ҳоҳем буд»

150. Ва чун Мұсо ба сўйи қавмаш бозгашт [ва ононро бар ширк ва гумроҳи ёфт], бо ҳашму андуҳ гуфт: «Пас аз ман чи бад ҷонишинӣ кардед! Оё аз ҳукми Парвардигоратон пешӣ гирифтед»? Ва [он гоҳ] алвоҳро андоҳт ва [ришу мӯйи] сари бародари худро гирифт ва ба сўйи худ қашид. [Ҳорун] Гуфт: «Эй писари модарам, ба ростӣ, ин қавм маро нотавон пиндоштанд [ва таҳқирам карданд] ва наздик буд маро бикушанд, пас, душманонро бо [сарзаниши] ман шодмон нақун ва маро дар зумраи гурӯҳи ситамгор [-у нофармон] қарор надех»

وَأَنْتَخَدْ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
حُلِيَّيْهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ وَخُوارٌ  
أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا  
يَهُدِيْهِمْ سَيِّلًا أَنْتَخَدْهُو وَكَانُوا  
ظَلَمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ  
قُدْ صَلُوْا قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْكَمَنَا رَبُّنَا  
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنْكُونَنَّ مِنَ  
الْخَسِيرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ  
عَصَبَنَ أَسْفَاقًا قَالَ يُنْسَمَا  
خَلَفَتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلُتُمْ  
أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالَّقِي الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ  
بِرَأْسِنَ أَخِيهِ يَجْرُؤُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمْ  
إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَعْفُونِي وَكَادُوا  
يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِئِنِي الْأَعْدَاءُ  
وَلَا تَجْعَلِنِي مَعَ الْقَوْمِ  
الْظَّلَمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

151. [Mӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, ман ва бародарамро биёмурз ва моро дар [паноҳи] раҳмати хеш даровар. Ва Ту меҳрубонтиarin меҳруbonй»

قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلَاَخِي وَأَدْخِلْنَا  
فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ  
الرَّحِيمِ ﴿١٥١﴾

152. Бе тардид, касоне, ки гӯсоларо [ба паастиш] гирифтанд, ба зудӣ хашме аз Парвардигорашон ва зиллате дар зиндагии дунё ба онон хоҳад расид ва мо дурӯғпардозонро инчунин кайфар медиҳем

إِنَّ الَّذِينَ أَتَخْذُلُوا الْعِجْلَ سَيَّئَاهُمْ  
عَضْبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ  
الَّذُنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

153. Ва касоне, ки муртакиби корҳои ношоиста [куфру гуноҳ] шуданд, сипас баъд аз он тавба намуданд ва имон оварданд, бе гумон, Парвардигорат аз он пас омурзандай меҳруbon аст

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا  
مِنْ بَعْدِهَا وَمَاءَمُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ  
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

154. Ва чун хашми Mӯсо фурӯ нишаст, алвоҳ [-и Таврот]-ро баргирифт ва дар навиштаҳояш барои касоне, ки аз Парвардигорашон метарсанд, ҳидояту раҳмати [бузург] буд

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصْبُ  
أَخَذَ الْأَلْوَاحُ وَفِي دُسْخَتِهَا هُدَى  
وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ هُمْ لِرَبِّهِمْ  
يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

155. Ва Мұсо аз қавмаш ҳафтод мардро барои ваъдагоҳи Мо [дар Тӯри Сино] баргузид [то ба хотири ширку гуноҳи қавмашон ба даргоҳи илоҳӣ тавба кунанд]. Пас, ҳангоме ки [ба далели нофармонӣ ва дарҳости рӯъати Аллоҳ таоло] зилзила ононро фаро гирифт [ва ҳамагӣ мурданд, Мұсо] гуфт: «Парвардигоро, агар меҳостӣ, онон ва маро пеш аз ин ҳалок мекардӣ. Оё моро ба хотири онҷи бехирадонамон кардаанд, ҳалок мекунӣ? Ин [азоб ҷизе] нест, магар озмоиши Ту [аз имони мо], ба [василаи] он ҳаркиро бихоҳӣ, гумроҳ месозӣ ва ҳаркиро бихоҳӣ, ҳидоят мекунӣ. Ту [дӯсту] корсози мой, пас, моро биёmurз ва бар мо раҳм овар ва Ту беҳтарин омурзандай

156. Ва бароямон дар ин дунё ва дар сарои охират некӣ муқаррар фармо, [ки] бе тардид, мо ба сӯи Ту бозгаштем». [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Азобамро ба ҳар ки бихоҳам мерасонам ва раҳматам ҳама чизро фаро гирифтааст, пас, онро барои қасоне муқаррар ҳоҳам дошт, ки парво пеша мекунанд ва закот медиҳанд ва [ҳамчунин] барои қасоне, ки ба оёти мо имон меоваранд

وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وَسَبْعِينَ  
رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَمَآ أَخْذَنَاهُمْ  
الرَّجْحَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ  
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِيَّيَّيَ أَهْلِكُنَا  
إِيمَانًا فَعَلَ الْسُّقْهَاءُ مِنَّا إِنْ هَنِ إِلَّا  
فِتَنَّنَاكَ تُضْلِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ  
وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيَّنَا  
فَأَعْفُرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ  
الْغَفَرِينَ ﴿١٥٦﴾

\*وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ  
قَالَ عَذَابِنِي أُحُسِبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ  
وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ  
فَسَأَكْتُبُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ  
الرِّزْكَوَةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

157. Касоне, ки аз фиристода ва паёмбари дарснохонда [уммий] пайравй мекунанд, [ҳамон] ки ном [ва нишонаҳои] ўро назди худ дар Тавроту Инчил навишта меёбанд, [ҳам ў] ки ононро ба некихо фармон медиҳад ва аз зиштиҳо [ва корҳои нописанд] бозашон медорад ва покизаҳоро барояшон ҳалол мегардонад ва палидихоро ба онон ҳаром мекунад ва бори гарони [таколифи шаръӣ]-ро, ки бар эшон будааст, аз [уҳдаи] онон бармедорад. Пас, касоне, ки ба ў имон оварданд ва гиромияш доштанд ва ёриаш карданд ва аз нуре, ки бо ў нозил шудааст, пайравй намуданд, ононанд, ки растагоранд»

158. Бигӯ: «Эй мардум, ман фиристодаи Аллоҳ таоло ба сӯйи ҳамаи шумо ҳастам. Ҳамон [Парвардигоре], ки фармонравои осмонҳо ва замин аз они ўст, маъбуде [барҳақ] чуз ў нест; зинда мекунад ва мемиронад, пас, ба Аллоҳ таоло ва фиристодааш – он паёмбари дарснохондае, ки ба Аллоҳ таоло ва суханонаш бовар дорад, имон биёваред ва аз ў пайравй кунед, бошад, ки ҳидоят шавед»

159. Ва гурӯҳе аз қавми Мӯсо ҳастанд, ки [мардумро] ба [роҳи] ҳақ ҳидоят мекунанд ва бар асоси он [низ қазоват ва] адолат мекунанд

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أَنْهَى  
الَّذِي يَجْهُدُهُ وَمَكْثُوا بِعْدَهُمْ فِي  
الْتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا مُّعْنَمُ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابِ وَيُحِرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَابَ وَيَضْطَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ظَاهَرُوا بِهِ وَعَرَرُوا  
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ  
مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٩﴾

فُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ  
إِلَيْهِمْ جَبِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
يُحْيِي وَيُمْبِتُ فَقَامُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ الَّذِي أَنْهَى الَّذِي يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَكَمِتَهِ وَاتَّبَعَهُ لَعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ  
بِالْحُقْقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

160. Ва ононро ба дувоздаҳ қабила [ки ҳар кадом] шохае аз наводагон [-и Яъкуб] буданд, тақсим кардем ва ба Мұсо, он гоҳ ки қавмаш аз ў об хостанд, вахй кардем, ки: «Асоятре бар санг бизан», пас, дувоздаҳ чашмае аз он қүшид [ва] ҳар гурӯхе чашмаи худро шинохт ва абрро бар [сари] онон соягустар намудем ва бар эшон манну салво фурӯ фиристодем [ва гуфт] «Аз чизҳои покизае, ки рӯзиятон кардаем, бихӯред». Онон [бо нофармой ва муҳолифат, дар ҳақиқат] ба Мо ситам накарданд, балки ба хештан ситам менамуданд

وَقَطْعَنَاهُمْ أَثْنَى عَشْرَةً أَسْبَاطًا  
أُمَّاً وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى إِذَ  
أَسْتَسْفَلَهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ  
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْبَجَسْتَ مِنْهُ  
أَنْتَنَا عَشْرَةً عَيْنَانِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ  
أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلَنَا عَلَيْهِمُ  
الْعَمَمَ وَأَنْزَلَنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ  
وَالسَّلْوَى كُلُّوْ مِنْ طَيْبَتِ مَا  
رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْوْنَا وَلَكِنْ  
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

161. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки ба онон гуфта шуд: «Дар ин шаҳр [Байту-л-муқаддас] сокин шавед ва [аз неъматҳои] он, аз ҳар ҷо [ва ҳар вақт], ки хостед, бихӯред ва [барои узроҳоӣ] бигӯед: «[Парвардиго] Гуноҳонамонро фурӯ рез» ва бо фурӯтани аз дарвоза[-и шаҳр] ворид шавед, то гуноҳонатонро биёmurзем, [ва подоши дунё ва охирати] нақукоронро хоҳем афзуд»

وَإِذْ قَبَلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ  
وَكُلُّوْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا  
حِطَّةً وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفُرْ  
لَكُمْ حَطِّيَّتُكُمْ سَرَبِدْ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

162. Аммо афроде аз онҳо, ки [нофармой] ситамгор буданд, суханро ба чизе ғайр аз ончи ки ба онон гуфта шуда буд, табдил карданд [ва бачои истиғфор донаи ҷав хостанд]. Пас, ба [кайфари] онки ситам мекарданд, азобе аз осмон бар онон фурӯ фиристодем

فَبَدَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا  
غَيْرَ أَذْنِي قَبَلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا  
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا  
يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

163. Ва [эй паёмбар] аз онон дар бораи [сокинони] шахре, ки наздики дарё буд, бипурс, ҳангоме ки онон аз [хукми таҳрими сайд дар рӯзи] шанбе таҷовуз мекарданд, он гоҳ ки моҳиҳои эшон дар рӯзҳои шанбе [ки рӯзи таътилу ибодат буд] рӯйи об зоҳир мешуданд ва рӯзҳои ғайри шанбе бар эшон [ҳеч сайде рӯйи об] намеомад. Ононро ба [хотири] он ки нофармонӣ мекарданд, инчунин озмудем

164. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки гурӯҳе аз онон [ба гурӯҳи дигар] гуфтанд: «Чаро қавмеро панд медиҳед, [ки саранҷом] Аллоҳ таоло ҳалоқашон хоҳад кард ё ба азоби шадид гирифторашон хоҳад намуд?» [Носеҳон] Гуфтанд: «Ин [панду наҳӣ дар ҳукми] маъзарате ба даргоҳи Парвардигори шумост ва бошад, ки парво кунанд»

165. Пас, чун ончиро ба эшон панд дода буданд, ба фаромӯшӣ супурданд, қасонеро, ки аз [кори] бад бозмедоштанд, начот додем ва қасонеро, ки [бо нодида гирифтани ҳукми илоҳӣ ба худ] ситам карда буданд, ба сазои онки нофармонӣ мекарданд, ба азоби шадид гирифтор намудем

166. Ва чун дар баробари ончи аз он наҳӣ шуда буданд, [лаҷоҷату] сарпечӣ карданд, ба онон гуфтем: «Ба сурати бузинаҳое [хору] рондашуда дароед»

وَسُئُلُهُمْ عَنِ الْقُرْبَيَةِ الَّتِي كَانُوا  
خَاضِرَةً لِلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي  
الْسَّبَّتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَأُلُّهُمْ يَوْمَ  
سَبَّتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبُونَ لَا  
تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُدُونَ ﴿١٣﴾

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَعْطُلُونَ  
فَوَمَا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ  
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةً إِلَى  
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقْبَلُونَ ﴿١٤﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ حَانَتِنَا  
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْدَنَا  
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيْسِيسٍ بِمَا  
كَانُوا يَفْسُدُونَ ﴿١٥﴾

فَلَمَّا عَنَّوا عَنِ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا  
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً حَلَسِيَّنَ ﴿١٦﴾

167. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Парвардигорат фармуд, ки яқинан, то рўзи қиёмат, касеро бар онон хоҷад гумошт, ки ҳамвора бадтарин [ва сангитарин] азоро ба сарашон биёварад. Бе гумон, Парвардигорат зудкайфар аст, [ва-ле] яқинан, Ў омурзандай меҳрубон аст

168. Ва ононро дар замин ба сурати гурӯҳҳои мухталиф пароканда соҳтем. [Бархе] Аз онон шоистаанд ва [бархе] миёнарав ҳастанд ва гурӯҳе низ] ғайр аз инанд. Ва ононро ба некиҳо ва бадиҳо озмудем, бошад, ки [ба роҳи ҳақ] боз гарданд

169. Ва пас аз онон ҷонишинон [-и ношиста]-е омаданд, ки китоб [Таврот]-ро ба ирс бурданд. Онон [саравту] колои ин [дунёй] пастро мегиранд, [ки суханони Аллоҳ таолоро таҳрифу ба ноҳақ ҳукм кунанд] ва мегўянд: «Бахшида хоҳем шуд». Ва агар коло [-и дигар]-е ҳаммонанди он барояшон биояд, онро [низ] мегиранд. Оё дар китоб [-и осмонӣ] аз онон паймон гирифта нашудааст, ки дар бораи Аллоҳ таоло ҷуз [сухани] ҳақ нагўянд? [Пас, нофармонияшон аз рӯйи нодонӣ нест, зеро борҳо Тавротро хондаанд] Ва ончиро, ки дар он аст, омӯхтаанд ва сарои охират барои қасоне, ки парво кунанд, беҳтар аст. Оё намеандешед?

وَإِذْ تَأَدَّنَ رَبُّكَ لَيَعْتَشَ عَلَيْهِمْ إِلَى  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءٌ  
الْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ  
وَإِنَّهُ دُلَّعْ قُوَّرٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٦﴾

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مَا مَنَّاهُمْ  
الصَّالِحُونَ وَمِمَّهُمْ دُونَ ذَلِكَ  
وَبَلَوْتُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّئَاتِ  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٧﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا  
الْكِتَابَ يَا حُذُونَ عَرَضَ هَذَا  
الْأَذَنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِنَّ  
يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ وَيَا حُذُونَ أَلَمْ  
يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ مِيقَاتُ الْكِتَابِ أَنَّ  
لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُقْقَ  
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّادُ الْآخِرَةُ حَاجٍ  
لِلَّذِينَ يَتَقْفَوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧٨﴾

170. Ва касоне, ки ба китоби [Аллоҳ таоло] тамассук мечўянд ва намоз барпо медоранд, ба яқин [бидонанд, ки] Мо подоши накукоронро табоҳ намекунем

171. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки кӯҳро [аз чой баркандем ва] ҳамчун соябоне бар фарозашон барагроштем ва пиндоштанд, ки бар онон фуруд меояд [ва дар ин ҳолат аз онон аҳд гирифтем ва гуфтем] «Он чиро, ки ба шумо додаем, бо неру [ва ҷиддият] бигиред ва ончири, ки дар он аст, ба ёд дошта бошед [ва ба он амал намоед], бошад, ки парво кунед

172. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Парвардигорат аз пушти фарзандони Одам, наслашонро баргирифт ва ононро бар худашон гувоҳ гирифт [ва фармуд]: «Оё ман Парвардигори шумо нестам»? Онон гуфтанд: «Ore, [бар ин ҳақиқат] гувоҳӣ медиҳем». [Аллоҳ таоло фармуд: «Аз шумо иқрор гирифтам] То мабодо рӯзи қиёмат бигӯед, ки: «Мо, ҳатман, аз ин [амр] бехабар будем»

173. Ё [мабодо] бигӯед, ки падаронамон пештар ширк оварда буданд ва мо низ фарзандоне пас аз онон будем. Оё моро ба [сазои] ончи [кофирону] ботиландешон анҷом додаанд, ҳалок мекунӣ?»

وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُ  
الْمُصْلِحِينَ (W)

\*وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوَهْمٌ كَانَهُ  
ظُلْلَهُ وَظَلَّنُوا أَنَّهُ دَرِيَّتُهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُّوا  
مَا عَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا  
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ (W)

وَإِذْ أَخَذَ رُبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ  
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُلْطَنٌ بِرَبِّكُمْ قَالُوا لَيْلَ  
شَهَدَنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا  
كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (W)

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ عَبَّارُونَا مِنْ  
قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ  
أَفَنْهُمْ لَكُنَّا بِمَا فَعَلُ الْمُبْطِلُونَ (H)

174. Ва инчунин оётро ба тафсил баён мекунем [то онхоро бифаҳманд] ва бошад, ки [ба тавҳид] бозгарданд

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

175. Ва [эй паёмбар] саргузашти касеро бар онон ҳикоят кун, ки оёт [-у нишонаҳо]-и хешро ба ў додем ва [ӯ ҳаққонияташонро дарк кард, вале] аз онҳо чудо [ва орӣ] гашт. Пас, шайтон ба дунболаш афтод ва ў аз гумроҳон шуд

وَأَقْتَلُ عَلَيْهِمْ بَيْنَ الْأَذْيَاءِ مَا تَبَيَّنَهُ

إِعْيَاتِنَا فَأَنْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ

الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

176. Ва агар меҳостем, [мақому манзалати] ўро ба хотири [пойбандӣ ва амал ба] он [оёт] боло мебурдем, вале ў ба дунё [ва пастӣ] гароид ва аз ҳавои нафси хеш пайравӣ кард. Пас, масали ў [дар дунёдӯстӣ] ҳамчун масали саг аст, ки агар ба он ҳамла кунӣ [ва аз худ дур кунӣ], забон аз даҳон берун меоварад ва агар онро [ба ҳоли худ] voguzорӣ, [боз ҳам] забон аз даҳон берун меоварад [чунин шахсеро низ чи панд бидихӣ ё надихӣ, тафовуте надорад]. Ин масали гурӯҳест, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд, пас, ин достонро [бар эшон] ҳикоят кун, бошад, ки бияндешанд

وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِتَّهُ

أَخْلَقَهُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَبَعَهُ هَوَّلَهُ

فَمَنْلُهُ كَتَّلَ الْكَلْبَ إِنْ تَحْمِلُ

عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرْكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ

مَثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِعْيَاتِنَا

فَأَقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

يَنَفَّغُرُونَ ﴿١٧٦﴾

177. Чи зишт аст достони гурӯҳе, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд ва ба хеш ситам карданд!

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا

إِعْيَاتِنَا وَأَنْفَسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

178. Касеро, ки Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, пас, ў ҳидоятёфта [-и воқей] аст ва касеро, ки гумроҳ созад, пас, ононанд, ки зиёндидагонанд

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌ وَمَنْ  
يُضْلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْحَسِيرُونَ ﴿١٧٨﴾

179. Ва бе тардид, бисёре аз чинниён ва одамиёро барои дузах оваридаем, [чаро ки] дилхое доранд, ки бо онҳо [ҳақоикро] дарк намекунанд ва ҷашмоне доранд, ки бо онҳо [нишонаҳои тавону тадбiri илоҳиро] намебинанд ва гӯшҳое доранд, ки бо онҳо [суханони ҳақро] намешунаванд. Онон ҳамчун ҷаҳорпоёнанд, балки [аз онҳо ҳам] гумроҳтаранд. [Ore] Ононанд, ки [аз охират] ғофиланд

وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ  
الْجِنِّ وَالإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا  
يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا  
يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ إَذَا نَأْذَنُ لَا  
يَسْعَوْنَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ  
هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

180. Ва зеботарин номҳо барои Аллоҳ таоло аст, пас, Ўро ба он [номҳо] бихонед ва касонеро, ки дар [мавриди] номҳояш ба инҳироф мераванд [ва онҳоро таъвилу таҳриф мекунанд] раҳо кунед. Онон ба [сазои] ончи мекарданд, мӯҷозот ҳоҳанд шуд

وَلَلَّهِ الْأَكْمَاءُ الْحَسِنَى فَادْعُوهُ بِهَا  
وَرَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ  
سَيْجَزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

181. Ва аз [миёни] онон, ки оваридаем, гурӯҳе ҳастанд, ки [мардум] баҳақ ҳидоят менамоянд ва бар [асоси] он ба адолат рафтор мекунанд

وَمَنْ حَلَقَنَا اللَّهُ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ  
وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴿١٨١﴾

182. Ва касоне, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд, [дарҳои рӯзиро ба рӯяшон мекушоем, то бештар дар гуноҳ ғарқ шаванд ва ба ин сон] андак андак аз ҷойе, ки намедонанд [ба кайфари худ] гирифторашон ҳоҳем соҳт

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا  
سَنَسْتَدِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

183. Ва ба онон муҳлат медиҳам. Ба ростй, ки тадбири Ман устувор [ва ҳисобшуда] аст

184. Оё наандешидаанд, ки ҳамнишини онон [расулуллоҳ] ҳеч чунуне надорад? Ў чуз бимдиҳандай ошкор нест

185. Оё дар фармонравоии осмонҳо ва замин ва ончи Аллоҳ таоло офаридааст, наменигаранд ва инки чи басо ҳангоми маргашон наздик шуда бошад? Пас, баъд аз ин [Қуръон] ба қадом сухан имон меоваранд?

186. Ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, пас, [ҳеч] роҳнамое барояш нест ва оноро дар саркашии хеш саргардон раҳо мекунад

وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَيْتِينٌ ﴿١٨٣﴾

أَوْلَمْ يَنْفَكِرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ  
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الْسَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ  
وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ  
أَجَاهُمْ فِيَّ حَدِيثٌ بَعْدَهُ وَ  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ  
وَيَدْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

187. [Эй паёмбар, кофирони Макка] дар бораи қиёмат аз ту мепурсанд, [ки] кай воқеъ мешавад? Бигү: «Бе тардид, дониши он назди Парвардигори ман аст ва ҳеч кас ҷуз ӯ [наметавонад] онро дар вақти муайянаш падидор созад. Ин амр [зухури қиёмат] бар ахли осмонҳо ва замин душвор аст ва ҷуз ба таври ногаҳонӣ ба сӯятон намеояд». [Онон чунон] Аз ту мепурсанд, ки гӯё ту худ муштоқи [донистани замони] он ҳастӣ [ҳол он ки ту дар бораи замони вуқуаш ҳеч намепурсӣ]. Бигү: «Дониши он фақат назди Аллоҳ таоло аст, вале бештари мардум намедонанд»

188. [Эй паёмбар] Бигү: «Ман молики суду зиёни хештан нестам, магар ончиро, ки Аллоҳ таоло бихоҳад ва агар ғайбро медонистам, хайр [-у суди] бисёре [барои худ] фароҳам месоҳтам ва ҳеч бадӣ [ва зиёне] ба ман намерасид. Ман [касе] нестам, магар бимдиҳанда ва башоратбахш [-и дилсӯз] барои гурӯҳе, ки имон доранд

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  
مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّكَ  
لَا يُجْلِيهَا لَوْقَتِهَا إِلَّا هُوَ أَعْلَمُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا  
بَعْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا  
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكُنَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْسًا وَلَا  
صَرَّارًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ  
أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَخْتَرْتُ مِنَ  
أَخْيَرِ وَمَا مَسَنَى السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا  
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

189. [Эй мардум] Ўст, ки шуморо аз як тан офариd ва ҳамсарашро аз ў падид овард, то дар канораш ором гирад. Пас, чун [Одам] бо вай [Ҳаво] даромехт, бордор шуд – бори сабук – ва [нахустин моҳҳои бордориро] гузаронд ва чун сангинбор шуд, Аллоҳ таоло – Парвардигори худро хонданд, ки: «Агар ба мо [фарзанди тандурусту] шоиста ато кунӣ, ҳатман, сипосгузор хоҳем буд»

190. Пас, чун [Аллоҳ таоло фарзанди тандуруст ва] шоиста ба онон дод, дар ин неъмат, ки ба онҳо бахшида буд, барояш шариконе қарор доданд. Ва Аллоҳ таоло аз ончи шарик [ва ҳамтои] ў месозанд, бартар аст

191. Оё чизҳоero шарик мегиранд, ки чизе намеофаранд ва худ офарида мешаванд?

192. Ва наметавонанд ононро ёрӣ кунанд ва на хештанро ёрӣ медиҳанд

193. Ва [эй мушрикон] агар онҳо [бутҳо]-ро ба ҳидоят даъват кунед, аз шумо пайравӣ намекунанд. Чи даъваташон кунед ё хомӯш бошед, бароятон яксон аст [ва посухе наҳоҳед шунид]

\* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّشَا  
حَمَّتْ حَمْلًا حَفِيقًا فَمَرَأَتْ بِهِ  
فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهِمَا لِيُنْ  
عَاتِيَتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ  
الشَّاكِرِينَ ﴿١٩١﴾

فَلَمَّا ءَانَهُمَا صَلِحًا جَعَلَاهُ  
شُرَكَاءً فِيمَا ءَانَهُمَا فَتَعَلَّمَ اللَّهُ  
عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١٩٢﴾

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ  
يُخْلِقُونَ ﴿١٩٣﴾

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا  
أَنفَسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٤﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا  
يَبِغُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ  
أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلِيْلُونَ ﴿١٩٥﴾

194. Бе гумон, онхое, ки ба чойи Аллоҳ таоло мөхонед, офаридағоне ҳамчун шумо ҳастанд [аммо қомид ва берүх], пас, онхоро [дар сахтих] бихонед. Агар рост мегүед, бояд посухатонро бидиҳанд

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ  
فَلَيُسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صَلِّيْقِينَ ﴿١٩٤﴾

195. Оё [бутхое, ки маъбуди худ медонед] пойхое доранд, ки бо онхо роҳ бираванд ё дастхое доранд, ки бо онхо [ёриатон диханд ва аз шумо] дифоъ кунанд? Оё ҹашмонае доранд, ки бо онхо бубинанд ё гүшхое доранд, ки бо онхо бишнаванд? [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Шариконатонро бихонед, сипас [алайҳи ман] тадбир [-у найранг] кунед ва маро муҳлат надиҳед

أَللَّهُمَّ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ  
يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٍ  
يُصْرُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَادَانٌ  
يَسْعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا  
شُرَكَاءَ لَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا  
تُنْظِرُونَ ﴿١٩٥﴾

196. Бе тардид, [дўсту] корсози ман Аллоҳ таоло аст, ки [ин] китобро нозил кардааст ва Ў барои шоистагон [дўстӣ ва] корсозӣ меқунад

إِنَّ وَلَقَعَى اللَّهُ أَلَّدِي نَزَّلَ الْكِتَبَ  
وَهُوَ يَنَوِّلُ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

197. Ва қасонеро, ки [шумо мушрикон] ба чойи Ў мөхонед, наметавонанд шуморо ёрӣ кунанд ва на ба хештан ёрӣ расонанд

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا  
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ  
يُنَصِّرُونَ ﴿١٩٧﴾

198. Ва агар ононро ба ҳидоят даъват кунед, [суханонатонро] намешунаванд ва ононро мебинӣ, ки [зоҳирэн] ба ту нигоҳ меқунанд, дар ҳоле [чимодоте ҳастанд] ки намебинанд»

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا  
يَسْمَعُوْنَ وَتَرَهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ  
وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿١٩٨﴾

199. [Эй паёмбар] Гузашт пеша кун ва ба неки фармон бидех ва аз нодонон рӯ бигардон

خُذْ الْعَمَوْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ  
عَنِ الْجَاهِلِيِّينَ ﴿١٤﴾

200. Ва агар васвасае аз сўйи шайтон туро барангезонд, ба Аллоҳ таоло паноҳ бибар, [ки] бе тардид, Ў шунавову доност

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ تَرْكُّعٌ  
فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾

201. Дар ҳақиқат, касоне, ки [аз Аллоҳ таоло] парво мекунанд, чун васвасае аз чониби шайтон ба онон расад, [Аллоҳ таолоро] ба ёд меоваранд ва он гоҳ [нисбат ба ҳақиқат] бино мешаванд

إِنَّ الَّذِينَ أَتَقْوُ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ  
مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ  
مُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾

202. Ва бародаронашон [бародарони кофирон ва мушрикон, ки шаётин ҳастанд] оноро ба гумроҳӣ мекашонанд ва [ҳаргиз дар ин кор] кӯтоҳӣ намекунанд

وَإِحْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ فِي الْعَيْ نَمَّ لَا  
يُعْصِرُونَ ﴿١٧﴾

203. Ва [эй паёмбар] ҳангоме ки [нузули ваҳӣ ба таъхир меафтод ва] ту ояте бар эшон намеоварӣ, мегӯянд: «Чаро ту худ оноро намесозӣ»? Бигӯ: «Ман фақат аз чизе пайравӣ мекунам, ки аз сўйи Парвардигорам ба ман ваҳӣ мешавад. Ин [Қуръон шомили] равшангариҳое аз сўйи Павардигоратон аст ва барои гурӯҳе, ки имон меоваранд, ҳидояту раҳмат аст

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِيَأْتِيهِ قَالُوا لَوْلَا  
أَجْتَبَيْتَهَا فُلِّ إِنَّمَا أَتَبْعِي مَا يُوحَى  
إِلَيَّ مِنْ رَبِّيِّ هَذَا بَصَارَتُ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾

204. Ва ҳангоме ки Қуръон хонда мешавад, пас, ба он гүш фаро дижед ва хомӯш бошед, бошад, ки фарогири раҳмат шавед»

205. Ва Парвардигоратро дар дили хеш бо тазарруу ва тарс, бидууни овози баландгуфттор [дар] бомдодон ва шомгоҳон ёд кун ва [аз ёди Аллоҳ таоло] гофил мабош

206. [Эй паёмбар] Касоне, ки назди Парвардигори ту ҳастанд [фариштагон], яқинан, аз парастиши Вай [саркашӣ ва] такаббур намеварзанд ва Ўро ба покӣ меситоянд ва барояш саҷда меқунанд

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ  
وَأَنْصِثُوا لَعْلَكُمْ تُرْكَحُونَ ﴿٤٤﴾

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا  
وَخِيفَةً وَدُونَ الْجُهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ  
الْغَنِيلِينَ ﴿٤٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا  
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ  
وَيُسَيِّحُونَهُ وَأَهْوَ يَسْجُدُونَ ﴿٤٦﴾

## Сураи Аңфол

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи [тақсим] анфол [ғаноими чангй] мепурсанд, бигү: «Анфол аз они Аллоҳ таоло ва паёмбар аст, пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бо яқдигар созиш намоед ва агар имон доред, аз Аллоҳ таоло ва паёмбара什 итоат кунед

2. Бе тардид, мұмминон [-и ҳақиқىй] қасоне ҳастанд, ки чун ёди Аллоҳ таоло мешавад, дилхояшон ҳаросон мегардад ва чун оёташ бар онон хонда мешавад, бар имонашон меафзояд ва бар Парвардигорашон таваккал мекунанд

3. Қасоне, ки намоз барпо медоранд ва аз ончи рұзияшон кардаем, инфоқ мекунанд.

4. Онон ҳастанд, ки ба ростىй мұмминаланд. Барои онон назди Парвардигорашон дараочот [-и воло] ва омурзишу рұзии нақу хоҳад буд

يَسْكُنُونَكُمْ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ

الْأَنْفَالُ لِيَهُ وَالرَّسُولُ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاصْلِحُوهُ ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوهُ

الَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

وَجِلَّتْ فُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ

عَائِتُتُهُ رَازَتُهُمْ إِيمَنًا وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَنَوَّلُكُونَ ﴿٢﴾

الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

دَرَجَتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفَرَةٌ وَرُزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿٤﴾

5. [Эй паёмбар, ихтиёри комили ту барғаноим мучиби нохушнуди бархе афрод аст, дуруст] Ҳамон тавре ки Парвардигорат туро ба ҳақ аз хонаат [дар Мадина ба сўйи майдони Бадр] берун овард ва ҳатман, гурӯҳе аз муъминон [аз ҷангидан] нохушнуд буданд

6. Онон пас аз онки ҳақиқат ошкор шуд, дар бораи ҳақ [-и чиҳод] бо ту мучодала мекунанд, гӯё эшонро ба сўйи марг меронанд, дар ҳоле ки худ [ба мурданашон] менигаранд

7. Ва [эй муҷоҳидон, ба ёд оваред] ҳангоме ки Аллоҳ таоло ба шумо ваъда дод, ки [ғаноими] яке аз ду гурӯҳ [корвони тиҷорӣ ё лашкар] насибатон ҳоҳад шуд ва шумо дӯст доштед, ки корвони ғайри низомӣ [тиҷорӣ] барои шумо бошад ва Аллоҳ таоло меҳост бо суханони хеш [дар бораи куштори коғирон] ҳақ [-и Ислом]—ро пойдор гардонад ва решай коғиронро қатъ кунад

8. [Аллоҳ таоло Исломро пирӯз кард] То ҳақро собит намояд ва ботилро аз миён бардорад, ҳарчанд гунаҳгорон [-и мушрик] нохушнуд бошанд

9. [Рӯзи Бадрро ба ёд оваред] Он гоҳ ки аз Парвардигоратон фарёдрасӣ [ва ёрӣ] меҳостед ва Ӯ [дарҳости] шуморо пазируфт [ва фармуд]: «Бе гумон, шуморо бо ҳазор фаришта, ки паёпай фуруд меоянд, ёрӣ мекунам»

كَمَا أَخْرَجَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ بَيْتِكُمْ  
إِلَّا لِحُقْقٍ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  
لَكُمْ هُوَنَ ﴿٦﴾

يُجَدِّلُونَكَ فِي الْحُقْقِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ  
كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ  
يَنْظُرُونَ ﴿٧﴾

وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى  
الْطَّاءِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ  
عَิْرَذَاتُ الشَّوَّكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  
وَرُبِّيْدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّقَ الْحُقْقَ بِكَلِمَتِهِ  
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكُفَّارِينَ ﴿٨﴾

لِيُحْقِقَ الْحُقْقَ وَيُبْطِلَ الْبَطَلَ وَلَوْ  
كَرَةَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٩﴾

إِذْ سَتَغْيِرُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ  
لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَنْفِ مَنْ  
الْمَلَكِيَّةِ مُرْدِفِينَ ﴿١٠﴾

10. Ва Аллоҳ таоло ин [ёрй]-ро чуз муждае [бароятон] қарор надод, то дилҳоятон бо он ором гирад ва [бидонед, ки] пирўзӣ чуз аз чониби Аллоҳ таоло нест. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

11. [Ва ба ёд оваред] Ҳангоме ки хоби сабук, ки оромише аз сӯий Ӯ буд, шуморо фаро гирифт ва аз осмон обе бар шумо фурӯ фиристод, то бо он покатон кунад ва палидии шайтонро аз шумо дур созад ва дилҳоятонро маҳкам бидорад ва гомҳоятонро бо он устувор намояд

12. [Ва эй паёмбар, ба ёд овар] ҳангоме ки Парвардигорат ба фариштагон ваҳӣ кард, ки: «Ман бо шумо ҳастам, пас, касонеро, ки имон овардаанд, событидам доред. Ба зудӣ, дар дили касоне, ки куфр варзиданд, ҳарос меафканам, пас. [Эй муҷоҳидон, шамшери хешро] бар фарози гарданҳояшон бизанед ва ҳамаи ангуштонашонро қатъ кунед [то силоҳ барнагиранд]

13. Ин ба хотири он аст, ки онон бо Аллоҳ таоло ва расулаш мухолифат карданд ва ҳар ки бо Аллоҳ таоло ва расулаш мухолифат кунад, пас, [бидон, ки] Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

14. [Эй кофирон] Ин [азоби дунё]-ро бичашед ва [бидонед, ки] барои кофирон [дар қиёмат] азоби оташ аст

وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرًا  
وَإِنْظَمَنَّ بِهِ فُلُوبِكُمْ وَمَا  
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

إِذْ يُعَقِّبُكُمُ الْتَّعَاسَ أَمَّنَهُ  
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءَةً  
لِيُطْهِرَكُم بِهِ وَيُذَهِّبَ عَنْكُمْ  
رِجَزَ الشَّيْطَنِ وَلِيَرِطَ عَلَىٰ  
فُلُوبِكُمْ وَيُتَبَّتِّبَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٧﴾

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِئَكَةِ أَنِّي  
مَعَكُمْ فَئِثِّوا الَّذِينَ ظَاهَرُوا  
سَأْلُقُ في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
الرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ  
وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٨﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩﴾

ذَلِكُمْ قَدْرُهُ وَأَنَّ لِلْكُفَّارِينَ  
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠﴾

15. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳаргоҳ [дар майдони чанг] бо анбӯхи кофирон рӯбарӯ шудед, пас, ба онон пушт накунед [ва нагурезед]

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُؤْلُهُمْ  
الْأَذْبَارَ

16. Ва ҳар ки дар он ҳангом ба онон пушт кунад, магар он ки [ангезашааш фиреби душман ё] канорагири барои набарди [дубора] ё пайвастан ба гурӯҳ [-и дигар аз сипоҳи мусулмонон] бошад, ҳатман, ба ҳашми Аллоҳ таоло гирифтор мегардад ва ҷойгоҳаш дузах аст. Ва чи бад саранҷомест!

وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا  
مُتَحَرِّقًا لِقَاتَالِ أَوْ مُتَحَبِّرًا إِلَى فَتَاهَةِ  
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ

17. Пас, [эй муъминон, дар рӯзи набард бо мушрикон дар Бадр] шумо [бо неруи худ] ононро нақуштед, балки Аллоҳ таоло ононро күшт ва [эй паёмбар] ҳангоме ки [ба сӯяшон хоқу санг] меандохтӣ, [дар ҳақиқат] ту наандохтӣ, балки Аллоҳ таоло андохт, то муъминонро ба озмоиши наку аз ҷониби худ биозмояд. Бе тардид, Аллоҳ таоло шунавову доност

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ  
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
رَمَى وَإِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ بَلَاءً  
حَسَّنَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

18. Ин [шикаст ва фирори мушрикон ва сарафрозии муъминон ҳама аз ҷониби Аллоҳ таоло] буд ва Аллоҳ таоло найранги кофиронро суст [-у беасар] мегардонад

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْنِ  
الْكُفَّارِ

19. [Эй мушрикон] Агар хоҳони пирӯзӣ [бар мусулмонон ва фарорасидани азоби илоҳӣ ҳастед], инак пирӯзии [Ислом, ки бузургтарин ранҷ ва азоби шумост] ба суроғатон омад. Ва агар [аз қуфру душманий бо паёмбар] даст бардоред, он [кор] бароятон беҳтар аст, ва [-ле] агар [ба ҷанг бо мусулмонон] баргардед, мо низ бармегардем. Ва [инро бидонед] ки гурӯҳи шумо, ҳарчанд зиёд бошад, ҳаргиз наметавонад шуморо аз ҷизе бениёз кунад ва [дигар] инки [ҳамвора] Аллоҳ таоло бо мӯъминон аст

20. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло ва расулаш итоат кунед ва аз [аҳқому фармонҳои] ӯ рӯ нагардонед, дар ҳоле ки [оёти Қуръонро] мешунавед

21. Ва монанди қасоне набошед, ки гуфтанд: «[Оёти илоҳиро] шунидем», ҳол онки намешуниданд

22. Бе гумон, бадтарин чунбандагон назди Аллоҳ таоло он [қасоне ҳастанд, ки дар баробари ҳақ] кару гунг ҳастанд [ва ҳаққо], ки намеандешанд

23. Ва агар Аллоҳ таоло ҳайре дар онон суроғ дошт, [дар баробари қаломи ҳақ] шунавояшон менамуд, ва [ле ҳатто] агар шунавояшон месоҳт, боз ҳам пушт мекарданд ва рӯйгардон мешуданд

إِنْ سَتَّفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمْ  
الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَإِنْ تَعُودُواْ نَعْدُ وَلَنْ تُغْنِي  
عَنْكُمْ فِتَّحَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ  
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْ عَنْهُ وَأَتَّمُ  
سَعْوَنَ ۖ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا  
وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ

\*إِنَّ شَرَّ الظَّرَابِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمُ  
الْبُلْكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقُلُونَ ۖ

وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ  
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوْ وَهُمْ  
مُعْرِضُونَ ۖ

24. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳаргоҳе Аллоҳ таоло ва паёмбар, шуморо ба чизе фарохонданд, ки ба шумо зиндагӣ мебахшад, ононро иҷобат кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло миёни инсон ва дилаш қарор мегирад [ва аз асрор оғоҳ аст] ва ин ки [дар қиёмат ҳамагӣ] назди ӯ гирд оварда мешавед

25. Ва [эй муъминон] аз азоб бипарҳезед, ки танҳо домани ситамгоронатонро намегирад ва бидонед, ки Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

26. Ва ба ёд оваред замонеро, ки шумо дар сарзамини [Макка] андак ва нотавон будед [ва] метарсиded ки мардумон [-и мушриқ] шуморо бираобоянд, пас, Аллоҳ таоло [дар Мадина] паноҳатон дод ва бо ёрии хеш нерумандатон соҳт ва аз чизҳои покиза ба шумо рӯзӣ бахшид, бошад, ки сипос гузоред

27. Эй касоне, ки имон овардаед, [бо сарпечӣ аз авомир ва навоҳӣ] ба Аллоҳ таоло ва паёмбар хиёнат накунед ва [ҳамчунин] дар амонатҳои худ хиёнат накунед, дар ҳоле ки медонед [ин кор гуноҳ аст]

28. Ва бидонед, ки бе тардид, амволу фарзандонатон [василиа] озмоиш аст ва подоши бузург назди Аллоҳ таоло аст

يَأَيُّهَا أَكْدِينَ إِمَانُوا اسْتَحْبِبُوا لِلَّهِ  
وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا  
يُحِبِّيْكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوِلُ  
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ  
تُخْشِرُونَ ﴿٤٦﴾

وَأَنْتُمْ فِتْنَةٌ لَا تُصِيبُنَّ أَكْدِينَ  
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٧﴾

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ  
مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ  
أَنْ يَتَحَفَّظَ كُمْ النَّاسُ فَأَوْلَكُمْ  
وَأَيَّدَكُمْ بِإِنْصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٤٨﴾

يَأَيُّهَا أَكْدِينَ إِمَانُوا لَا تَخُونُوا أَكْدِينَ  
وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ  
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾

29. Эй касоне, ки имон овардаед, агар аз Аллоҳ таоло парво кунед, барои шумо [неруи] ташхис [-и ҳаққу ботил] қарор медиҳад ва гуноҳонатонро аз шумо мезудояд ва шуморо меомурзад. Ва Аллоҳ таоло дорои баҳшиши бузург аст

30. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] он гоҳ ки кофирон дар бораат дасиса мекарданд, ки туро ба зиндан биафкананд ё бикушанд ё [аз Макка] берунат кунанд. Онон макр меандешиданд ва Аллоҳ таоло [низ тадбиру] макр мекард. Ва Аллоҳ таоло бехтарини макрангезон аст

31. Ва чун оёти Мо бар онон хонда шавад, мегӯянд: «Ба хубӣ шунидем. Агар меҳостем, мо низ ҳатман, ҳаммонанди ин [суханон]-ро мегуфтем. Ин [Қуръон, чизе] нест, магар афсонаҳои пешиниён»

32. Ва [ба ёд овар] он гоҳ ки гуфтанд: «Парвардигоро, агар ин [Қуръон] ба ростӣ ҳақ аст ва аз ҷониби Туст, пас, аз осмон сангҳо [-и вайронгар] бар мо бибор ё азоби дарднок бар мо бифирист»

33. Ва[-ле эй Муҳаммад] дар миёни онон ҳастӣ, Аллоҳ таоло бар он нест ки азобашон кунад ва то замоне, ки [аз даргоҳи илоҳӣ] омурзиш металабанд, Аллоҳ таоло азобкунандай эшон нест

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَقْوَ اللَّهَ  
يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ  
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفُر لَكُمْ  
وَاللَّهُ دُوَّلُ النَّصْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيُنَتَّوْكُ أَوْ يَقْتَلُوكُ أَوْ يُخْرِجُوكُ  
وَيَنْكِرُونَ وَيَنْكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ  
الْمَكِيرِينَ ﴿٢٧﴾

وَإِذَا تُشَلِّ عَلَيْهِمْ مَا يَأْتِنَا قَالُوا قَدْ  
سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ  
هَذَا إِلَّا أَسْطِرُ الْأَوْلَى إِنَّ ﴿٢٨﴾

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ  
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا  
حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَثْبِتْنَا  
بِعَدَابِ الْيَمِّ ﴿٢٩﴾

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْدِيهِمْ وَأَنَّ فِيهِمْ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَيَّنِهِمْ وَهُمْ  
يَسْغُفِرُونَ ﴿٣٠﴾

34. Ва чаро Аллоҳ таоло [дар охират] азобашон нақунад, бо инки онон [мардумро] аз [тавоф ва ибодат дар] Масциду-л-ҳаром бозмедоранд? Ва [мушрикон] ҳаргиз дўстони Аллоҳ таоло набудаанд, [зоро] дўстони Аллоҳ таоло касе ҷуз парҳезгорон нестанд, вали бештарашон намедонанд

35. Ва намозашон назди хонаи [Каъба] чизе ҷуз фарёд кашидан ва каф задан набуд, пас, ба сазои он ки қуфр меварзидед, азоб [-и шикасту асорат дар Бадр]-ро бичашед

36. Онон ки қуфр варзиданд, амволашонро ҳарҷ мекунанд, то [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоранд, пас, ба зудӣ ҳамаро ҳарҷ мекунанд, он гоҳ [ин кор мояи] ҳасрат ва пушаймонияшон мегардад ва сипас шикаст меҳӯранд ва [саранчом] қасоне, ки қуфр варзиданд, ба сӯйи [оташи] дузах қашонда мешаванд

37. То [тавассути азоби дузах] Аллоҳ таоло [муъминони] покро аз [мушрикони] палид чудо кунад ва [тамоми он амволи] палидро [ки барои нобудии Ислом сарф мешуд] бар ҳам ниҳад ва ҳамагиро мутароким созад ва сипас [якҷо] дар дузах қарор диҳад. Ионон ҳамон зиёндидагони [вокей] ҳастанд

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ  
يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا  
كَانُوا أُولَئِكَ إِنْ أُولَئِكُو هُمُ الْمُنَتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ أُبَيْتٍ إِلَّا  
مُكَاهَةً وَتَصْدِيَةً فَذُوُفُوا الْعَذَابَ بِمَا  
كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنِفِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
فَسَيُنِفِّقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  
حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَّبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
إِلَى جَهَنَّمَ يُخْرَسُونَ

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْثَ مِنَ الظَّيْبِ  
وَيَجْعَلَ الْخَيْثَ بَعْضَهُ وَعَلَى  
بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَفِي  
جَهَنَّمُ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

38. [Эй паёмбар] ба касоне, ки куфр варзиданд, бигү, [ки] агар [аз ширк ва душмани] даст бардоранд, гузаштахояшон бахшида мешавад, ва [-ле] агар [ба рафтори гузаштаи худ] бозгарданд, суннат [-у азоби илоҳӣ, ки дар мавриди] пешиниён гузашт, [такрор хоҳад шуд]

39. Ва [эй муъминон] бо оон пайкор кунед, то фитна [ширқ] решакан шавад ва [парастишу] дин ҳама аз они Аллоҳ таоло гардад. Пас, агар онон [аз ширку озор] даст бардоштанд, [раҳояшон кунед, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба ончи мекунанд, биност

40. Ва агар [аз фармудаҳои илоҳӣ] сарпечӣ кунанд, пас, бидонед ки Аллоҳ таоло [дӯсту] корсози шумост. Чи наку корсоз ва чи наку ёваре ҳаст!

41. Ва бидонед ҳар ғанимате, ки ба даст овардед, як панҷумаш [панҷякаш] барои Аллоҳ таоло ва паёмбар ва барои хешовандон [-и паёмбар, аз Бани Ҳошим ва Бани Мутталиб] ва ятимони [ноболиф] ва тиҳидастон ва дарроҳмондагон аст. Агар ба Аллоҳ таоло ва ончи ки бар бандай худ дар рӯзи чудоӣ [ҳақ аз ботил], рӯзи бархӯрди ду гурӯҳ [муъминон ва мушрикон] нозил кардем, имон доред [ба ин аҳқом амал кунед] ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

فُل لِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرُ  
لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ  
مَضَتْ سُتَّ الْأَلَّاَلِيَنَ ﴿٢٦﴾

وَقَبَّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتَنَةٌ  
وَيَكُونُونَ الظَّالِمُونَ كُلُّهُمْ لِلَّهِ فِيْنَ  
أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

وَإِنْ تَوَلُّوْا فَأَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ  
مَوْلَانِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ  
الْتَّصِيرُ ﴿٢٨﴾

\*وَأَخْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ عَامَتُمْ بِاللَّهِ وَمَا  
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
الْتَّقْوَىٰ الْجَمِيعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

42. Он гоҳ ки шумо [муъминон] бар доманаи наздиктар будед ва онон дар доманаи дуртар қарор доштанд ва корвон [-и тиҷории Курайш] поёntар аз [майдони ҷанг ва дур аз тиррасии] шумо буд ва агар [шумо ва мушрикон] бо яқдигар [дар мавриди маҳалли даргирий] ваъда гузашта будед, ҳатман, дар ваъдагоҳи худ ихтилоф мекардед, вали [ба иродай илоҳӣ дар Бадр чамъ шудед], то Аллоҳ таоло кореро, ки ҳатман, [бояд] ба вуқӯй мепайваст, анҷом дихад, то ҳар [кофире] ки ҳалок мешавад, [бо вучуди бартарии низомӣ ва ададӣ дар ширку гумроҳӣ] ҳалок гардад ва ҳар [муъмине] ки зинда мемонад, [ба ҳидоят] зиндагӣ ёбад [ва ин марг ва зиндагӣ] бар асоси далели равшан бошад ва ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шунавову доност

43. [Ба ёд овар] Он гоҳ ки Аллоҳ таоло [иддаи] ононро дар хобат ба ту андак нишон дод ва агар эшонро бисёр нишон медод, мусалламан, суст [-у баддил] мешудед ва дар кори [ҷанг] ихтилоф мекардед. Вали Аллоҳ таоло [шуморо аз сустӣ ва ихтилоф] дар амон нигоҳ дошт. Бе гумон, Ӯ ба ончи дар синаҳост, оғоҳ аст

44. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки бо ҳам рӯбарӯ шудед, ононро ба ҷашми шумо камтеъдод намуд ва шуморо [низ] ба ҷашми онон андак ҷилва дод, то Аллоҳ таоло кореро, ки ҳатман, [бояд] ба вуқӯй мепайваст, анҷом дихад ва [бидонед, ки ҳамаи] корҳо ба Аллоҳ таоло бозгардонда мешавад

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْأُنْجِيَا وَهُمْ  
بِالْعُدُوَّةِ الْقُصُوْى وَالرَّجُبُ أَسْفَلُ  
مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدُتُمْ لَا خَتَّلْتُمْ فِي  
الْمَيْدَانِ وَلَكِنْ لَّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا  
كَانَ مَقْعُولًا لَّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ  
عَنْ يَبْيَنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَ عَنْ يَبْيَنَةٍ  
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيهِمْ ﴿١٦﴾

إِذْ بُرِيَّكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا  
وَلَوْ أَرَكَكُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ  
وَلَتَنْزَعَتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِدَارِ الْحُدُورِ ﴿١٧﴾

وَإِذْ بُرِيَّكُمُوهُمْ إِذْ التَّقِيَّةُ فِي  
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَبِقُلُوبِكُمْ فِي  
أَعْيُنِهِمْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ  
مَقْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٨﴾

45. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки бо гурӯхе [аз душманон] рӯбарӯ шудед, пойдорй намоед ва Аллоҳ таолоро бисёр ёд кунед, бошад, ки растагор шавед

46. Ва аз Аллоҳ таоло ва паёмбара什 итоат кунед ва [дар тасмимгир] бо яқдигар кашмакаш нақунед, ки суст мешавед ва [тавону] иқтидоратон аз байн меравад. Ва шикебой кунед, ки бе гумон, Аллоҳ таоло бо шикебоён аст

47. Ва монанди касоне набошед, ки бо саркашию худнамой дар баробари мардум аз сарзамини худ [Макка] хорич шуданд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд ва Аллоҳ таоло ба ончи меқунанд, иҳота дорад

48. Ва [эй мұммінен, ба ёд оред] ҳангоме ки шайтон аъмоли ононро дар назарашон орост ва гуфт: «Имрӯз ҳеч кас бар шумо пирӯз намешавад ва ман [ёвару] паноҳатон ҳастам». Аммо ҳангоме ки ду гурӯх [бо ҳам] рӯбарӯ шуданд, ба ақиб бозгашту гуфт: «Ба ростىй, ки ман аз шумо безорам ва чизе [фариштагони ёригар] –ро мебинам, ки шумо намебинед. Ман аз Аллоҳ таоло метарсам ва [аз ҳалок бим дорам, чаро ки] Аллоҳ таоло сахткайфар аст»

يَتَأْمُّلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَّهِ  
فَأَثْبَثُو وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا  
فَقُمْسُلُو وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ  
وَاصْبِرُو إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ  
دِيْرِهِمْ بَظَرًا وَرَأَءَاءَ النَّاسِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَلَهُمْ  
وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ  
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ قَلَمًا  
تَرَأَءِتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَى  
عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي  
أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

49. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки мунофиқон ва касоне, ки дар дилхояшон беморй буд, мегуфтанд: «Ин мұммионро динашон фирефта аст» ва ҳар ки бар Аллоҳ таоло таваккал кунад, пас, [осудахотир бошад, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло шикастнапазири ҳаким аст

50. Ва агар медидй, он гоҳ ки фариштагон өнни коғиронро меситонданд, бар сурату пушташон мезаданд ва [мегүянд]: «Азоби сүзөнро бичашед

51. Ин [чондодани сангин ва азоби дарднок] дар муқобили корхоест, ки аз пеш фиристодаед, ва[-гарна] Аллоҳ таоло нисбат ба бандагони [худ] ситамгор нест».

52. [Азоби ин коғирони ҳақситеz] Ҳаммонанди шевай [мұчозоти] фиръавниён ва [дигар] касонест, ки пеш аз онон буданд, [ки ҳамагй] ба оёти Аллоҳ таоло күфр варзиданд ва Аллоҳ таоло оноры ба [сазои] гуноҳонашон гирифтор кард. Бе тардид, Аллоҳ таоло неруманди саҳткайфар аст

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
فُلُوْبِهِمْ مَرْضٌ عَرَّهُؤْلَاءِ دِيْنُهُمْ  
وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٦﴾

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا  
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ  
وَأَدْبِرُهُمْ وَرُوْقُوا عَذَابَ  
الْحُرْبِ ﴿٤٧﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ  
اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبَدِ ﴿٤٨﴾

كَدَّابٌ إِالِّي فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِإِيَّاهِ اللَّهِ  
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٩﴾

53. Ин [кайфари саҳт] аз он рӯст, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он набудааст, ки неъматеро, ки бар мардуме арзонӣ доштааст, дигаргун кунад, магар онки онон [рафтори муваҳҳидонаи] худро тағиیر диханд [ва куфру носипосӣ биварзанд] ва бе тардид, Аллоҳ таоло шунавову доност

54. [Кофирион рафтore доранд] Ҳамчун рафтори фиръавниён ва қасоне, ки пеш аз онон буданд, ки оёти Парвардигорашонро дурӯf меангоштанд, пас, [Мо низ] ононро ба кайфари гуноҳҳояшон ҳалок кардем ва фиръавниёнро гарӯ намудем ва ҳамагӣ [мушриқу] ситамгор буданд

55. Яқинан, бадтарин ҷунбандагон назди Аллоҳ таоло қасоне ҳастанд, ки қуфр варзиданд ва имон намеоваранд

56. [Ҳамон] Қасоне, ки бо онон паймон бастӣ, вале ҳар бор паймонашонро мешикананд ва [аз Аллоҳ таоло] парво намекунанд

57. Ва [эй паёмбар] агар дар ҷанг бар онон даст ёфтӣ, ҷунон дар ҳам бикӯбашон, ки ибрати дигарон гардад, бошад, ки [дигарон] панд гиранд

58. Ва агар аз ғурӯҳе бими хиёнат дорӣ, [паймонашонро] ба онон бозгардон, [то оғоҳии тарафайн аз шикасти паймон] ба таври яксон [бошад]. Бе тардид, Аллоҳ таоло хоинонро дӯст надорад

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً  
أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝

كَدَأْبٌ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَبُوا إِيمَانِ رَبِّهِمْ  
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا إِلَيْهِمْ  
فِرْعَوْنُ وَلُلُّ كَانُوا ظَلَمِيْنَ ۝

إِنَّ شَرَّ الظَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْصُضُونَ  
عَاهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا  
يَنْقُونَ ۝

فَإِمَّا تَتَقْفِّتُهُمْ فِي الْحُرْبِ فَتَرِدُ  
بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعْلَهُمْ  
يَدْكُرُونَ ۝

وَإِمَّا تَخَافَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَآشِدُ  
إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَاطِئِينَ ۝

59. Ва касоне, ки куфр варзиданд, ҳаргиз мапиндоранд ки чон бадар бурдаанд [ва начот ёфтаанд], онон ҳаргиз [аз маргу азоб] роҳи гурезе надоранд

60. Ва [эй муъминон] ҳарчи дар тавон доред, аз неру ва аспҳои омода [ва ҷангафзор], басиҷ кунед, то бо ин [тадорукот] душмани Аллоҳ таоло ва душмани хешро битарсонед, ҳамчунин, [бо ин таҷхизот душманони] дигареро ғайр аз эшон, ки шумо ононро намениносед, ва [-ле] Аллоҳ таоло мениносадашон [ба ваҳшат бияндозед] ва ҳарчи дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ кунед, подоши он ба шумо бозгардонда мешавад ва бар шумо ситам намеравад

61. Ва агар [кофирон] ба сулҳ моил шуданд, пас, ту [ниز эй паёмбар] аз дари сулҳ даро ва бар Аллоҳ таоло тавакkal кун. Бе гумон, ӯст, ки шунавову доност

62. Ва агар [кофирон] бо тазоҳур ба ошти] бихоҳанд фиребат диҳанд, пас, Аллоҳ таоло бароят кофӣ аст. Ӯст, ки бо ёрии худ ва муъминон, туро таъийид [-у тақвият] намуд

وَلَا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبُقُوا

إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ ﴿٦٥﴾

وَأَعْدُوا لَهُم مَا أُسْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

وَمَنْ رَبَاطَ أَخْلَيْلَ تُرْهِبُونَ بِهِ

عَدُوُ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ

دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

وَمَا تُنِيقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يُوفِيَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

\*وَإِنْ جَنَحُوا لِلَّسْلَمِ فَأَجْرِحْ لَهَا

وَتَوَلَّ كُلَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٦٧﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ

حَسْنَكَ اللَّهُ هُوَ أَلَّا ذَي أَيَّدَكَ

يَتَصْرِيْهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

63. Ва байни дилхояшон [мехрубонй ва] улфат барқарор намуд. [Эй паёмбар] Агар ту тамоми ончиро, ки дар рӯйи замин аст, харҷ мекардӣ, [ҳаргиз] наметавонистӣ байни дилхояшонро улфат дихӣ, вале Аллоҳ таоло миёни онон улфат падид овард. Ба ростӣ, ки Ў шикастнопазири ҳаким аст

64. Эй паёмбар, [ҳимояти] Аллоҳ таоло барои ту ва [низ] барои муъминоне, ки аз ту пайравӣ кардаанд, кофӣ аст

65. Эй паёмбар, муъминонро ба ҷанг ташвиқ кун. Агар аз шумо [муъминон] бист нафар [бар ҷиҳод] шикебо бошанд, бар дусад нафар [аз кофирон] ғалаба мекунанд ва агар сад нафар аз шумо [инчунин] бошанд, бар ҳазор нафар аз қасоне, ки қуфр варзиданд, ғалаба мекунанд, зоро онон гурӯҳе ҳастанд, ки [арзиши ҳақиқии ҷиҳодро] намефаҳманд

66. Акнун Аллоҳ таоло ба шумо сабук гирифт ва донист, ки [бар асари ҷанг] заъфе дар вуҷудатон аст. Пас, агар аз [миёни] шумо сад нафар шикебо бошанд, бар дусад нафар [аз кофирон] ҷирӯз мешаванд ва агар аз шумо ҳазор нафар бошанд, ба фармони Аллоҳ таоло, бар ду ҳазор нафар ғолиб ҳоҳанд шуд. Ва Аллоҳ таоло бо шикебоён аст

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا<sup>٢٣</sup>  
فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَنْفَقْتَ بَيْنَ  
قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ  
إِلَهٌ وَعَزِيزٌ حَكِيمٌ

يَأَيُّهَا الَّتِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ  
أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

يَأَيُّهَا الَّتِي حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى  
الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ  
صَدِيرُونَ يَعْلَمُونَ مِائَتَيْنِ وَإِنْ  
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً يَعْلَمُونَ الْقَاتِلَّا  
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْقِهُونَ

أَلَّئِنْ حَفَقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ  
أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ  
مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرٌ يَعْلَمُونَ  
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ  
يَعْلَمُونَ أَلْفَيْنِ يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ  
الصَّابِرِينَ

67. Барои ҳеч паёмбаре сазовор нест, ки асироне [аз лашкари кофирон] дошта бошад, ки [битавонад бо эъдоми онҳо] дар замин куштори бисёре ба роҳ андозад [то ба ин васила душманро ба ваҳшат биандозад], Шумо [муъминон бо гирифтани фидя аз асирони Бадр сарват ва] колои дунёро мекоҳед ва Аллоҳ таоло охиратро [бароятон] мекоҳад ва Аллоҳ таоло шикастнолазири ҳаким аст

68. Агар дар ончи [аз ғаноиму фидяҳо] гирифтаед, ҳукми пешини илоҳӣ вучуд надошт [ва онро бароятон ҳалол накарда буд], ҳатман, азоби бузург ба шумо мерасид

69. Пас, [акнун] аз ончи ғанимат гирифтаед, ҳалолу покиза бихӯред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳрублон аст

70. Эй паёмбар, ба асироне, ки дар дасти шумо ҳастанд, бигӯ: «Агар Аллоҳ таоло хайре дар дилҳоятон суроғ дошта бошад, беҳтар аз [фидя ва] ончиро, ки аз шумо гирифта шудааст, ба шумо медиҳад ва шуморо меомурзад ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрублон аст

مَا كَانَ لِنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى  
حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ  
عَرَضَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ  
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدُنُّمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

فَلَكُلُّو مِمَّا عَنِيتُمْ حَلَّا طَيِّباً  
وَأَنَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِ  
مِنْ أَلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي  
قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَّا  
أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ  
عَفْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

71. Ва [эй паёмбар] агар бихоҳанд ба ту хиёнат кунанд, пас, [бидон, ки] онон, ҳатман, пеш аз ин [низ] ба Аллоҳ таоло хиёнат кардаанд ва Аллоҳ таоло [туро] бар онон пирӯз намуд ва Аллоҳ таоло донову ҳаким аст

72. Касоне, ки имон оварданد ва ҳичрат карданд ва бо амволу ҷонҳояшон дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод намуданд ва касоне, ки [муҳочиронро] паноҳ доданд ва ёрӣ намуданд, инон [ҳама] дӯстони яқдигаранд. Ва касоне, ки имон оварданд, ва [-ле аз сарзамини куфр] ҳичрат накарданд, шумо ҳеч дӯстӣ [ва пайванде] бо онон надоред, магар онки ҳичрат кунанд. Ва агар дар [кори] дин аз шумо ёрӣ хостанд, пас, бар шумост, ки [ононро] ёрӣ кунед, магар [инки ин ёриҳоҳӣ] алайҳи гурӯҳе бошад, ки миёни шумо ва онон паймоне барқарор аст. Ва Аллоҳ таоло ба ончи мекунед, биност

73. Ва касоне, ки куфр варзиданд, [онон низ] дӯстони яқдигаранд. Агар [шумо муъминон ба ин супориш дар бораи дӯсту душман] амал накунед, фитна ва фасоди бузург дар замин барпо мегардад

74. Ва касоне, ки имон оварданд ва ҳичрат намуданд ва дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод карданд ва касоне, ки [ин муҳочиринро] паноҳ доданд ва ёрӣ намуданд, инон муъминони ҳақиқӣ ҳастанд. Барои онон [дар биҳишт] омурзиш ва рӯзии шоистае хоҳад буд

وَإِن يُرِيدُونَ حِيَاةَكُلٍ فَقَدْ حَانُوا  
أَلَّا هُنَّ مِنْ قَبْلٍ فَأَمْسَكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيهِمْ حَكِيمٌ (٦١)

إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَهَاجَرُوا  
وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءاَوَوا وَصَرَّوا  
أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أَولَيَاءُ بَعْضٍ  
وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا  
لَكُمْ مِنْ وَلَيْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ  
يُهَاجِرُوا وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي  
الَّذِينَ فَعَلَيْكُمُ الْنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ  
فَوْهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْشَقٌ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٦٢)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَولَيَاءُ  
بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي  
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَثِيرٌ (٦٣)

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءاَوَوا وَ  
وَصَرَّوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٦٤)

75. Ва қасоне, ки пас аз онон имон оварданد ва ҳичрат намуданд ва ба ҳамроҳи шумо [муъминон] чиҳод карданд, пас, онон [низ] аз шумо ҳастанд. Ва дар [хукми] китоби Аллоҳ таоло ҳешовандон [дар мерос] нисбат ба яқдигар сазовортаранд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَهَا جَرُوا  
وَجَهَنَّمُو اَمْعَكُمْ فَأُولَئِكَ  
مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

## Сураи Тавба التوبه

1. [Ин оёт] Эъломи безорй [ва поёни тааххуд] аз тарафи Аллоҳ таоло ва паёмбараш нисбат ба мушриконест, ки [шумо мусулмонон] бо онон паймон бастаед

2. Пас, [эй мушрикон, фақат] чаҳор моҳ [фурсат доред, ки бо амнияти комил] дар замин бигардед ва бидонед, ки [ҳаргиз] наметавонед Аллоҳ таолоро нотавон созед [ва аз азобаш бигурезед] ва Аллоҳ таоло расвокунандаи кофирон аст

3. Ва [ин] эъломест аз ҷониби Аллоҳ таоло ва паёмбараш ба мардум дар рӯзи ҳаччи акбар [иди қурбон], ки: «Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз мушрикон безоранд». Пас, агар тавба кунед, барои шумо беҳтар аст ва агар рӯ бигардонед [ва сарпечӣ кунед], пас, бидонед, ки шумо [ҳаргиз] наметавонед Аллоҳ таолоро нотавон созед [ва аз азобаш бигурезед]. Ва [ту эй паёмбар] қасонеро ки қуфр варзианд, ба азоби дардноке башорат бидех

بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ  
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①

فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ  
وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكُفَّارِينَ ②

وَأَذْنُنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْقَابِرِ  
يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بِرِيَءٌ  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فِي إِنْ تُبْتَمِ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّنِمْ  
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ  
وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ  
إِلَيْهِ ③

4. Магар касоне аз мушрикон, ки бо онон паймон бастаед ва чизе аз [тааҳҳудоти худ нисбат ба] шумо фурӯгузор накардаанд ва касеро алайҳи шумо пуштибонӣ накарданд. Пас, паймони ононро то поёни муддаташон ба поён бирасонед, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло парҳезгоронро дӯст медорад

5. Пас, чун моҳҳои ҳаром сипарӣ шуд, мушриконро ҳар қучо ёфтед, бикушед ва ононро дастгир кунед ва дар муҳосира бигузоред ва дар ҳар гузаргоҳе ба камини онон бинишнед. Пас, агар тавба карданд ва намоз барпо доштанд ва закот пардохтанд, раҳояшон кунед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon ast

6. Ва [эй паёмбар] агар яке аз мушрикон аз ту паноҳ хост, пас, паноҳаш бидех, то сухани Аллоҳ таолоро бишнавад, сипас ўро ба маҳалли амнаш бирасон. Ин [амон додан ба мушрикон] ба он сабаб ast, ки онон гурӯҳи нодонанд

7. Чигуна мушрикон метавонанд назди Аллоҳ таоло ва паёмбараш [аҳду] паймоне дошта бошанд? Магар [дар мавриди] касоне, ки бо онон наздики Масҷиду-л-ҳаром [дар Ҳудайбия] паймон бастаед. Пас, то [мушрикон дар мавриди он аҳд] бо шумо пойдоранд, шумо [низ] бо онон пойдор бошед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло парҳезгоронро дӯст медорад

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْلَمُوا  
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَبْيَأُ إِلَيْهِمْ  
عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾

فَإِذَا أَنْسَلْخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَحُذْدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ  
كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا  
الْأَصْلَوَةَ وَأَتَوْا الْزَكُوَةَ فَخَلُوا  
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
أَسْتَحْجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ  
الَّلَّهِ ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَأْمَنَتَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ  
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ  
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا  
أَسْتَقْمُو لَكُمْ فَأَسْتَقْمِمُو لَهُمْ إِنَّ  
الَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

8. Чигуна [паймони мушрикон арзиш дорад] бо инки агар бар шумо даст ёбанд, дар бораи шумо на [ҳаққи] хешовандиро муроот мекунанд ва на ҳеч паймонеро?! Онон шуморо бо забони худ хушнуд мекунанд ва ҳол онки дилҳояшон имтиноъ меварзад ва бештарашон нофармонанд

9. Оёти Аллоҳ таолоро ба баҳои ноҷизе фурӯхтанд ва [мардумро] аз роҳи Ӧ боздоштанд. Ба ростӣ, чи бад аъмоле анҷом медоданд!

10. Ионон дар ҳаққи ҳеч муъмине, на [ҳаққи] хешовандӣ муроот [риоя] мекунанд ва на паймонеро. Ва инонанд, ки таҷовузкоранд

11. Пас, [бо ин ҳол] агар тавба карданд ва намоз барпо доштанд ва закот пардохтанд, бародарони динии шумо [мусулмонон] ҳастанд ва Мо оёти ҳудро барои гурӯҳе, ки медонанд, ба тафсил баён мекунем

12. Ва агар [тааҳҳуду] савгандашонро пас аз паймони хеш шикастанд ва дар динатон таъна заданд, пас бо пешвоёни куфр бичангед; зоро онон аҳд [-у паймоне бо шумо] надоранд, бошад, ки [аз рафтори худ] даст бардоранд

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا  
يُرْقِبُونَ فِي كُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَةٌ  
يُرْضِعُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْتِي  
فُلُوْبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ قَسِقُونَ (٨)

أَشْرَرُوْنَ يَكَانُونَ لِلَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  
فَصَدُّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءُ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

لَا يُرْقِبُونَ فِي مُؤْمِنِينَ إِلَّا وَلَا ذَمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَءَاتُوا  
الرِّزْكَهُ فَإِلَخْوَنُكُمْ فِي الدِّيَنِ  
وَنُفَضِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١)

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ  
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ  
فَقَاتِلُوا أَيْسَهَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا  
أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢)

13. Эй муъминон] Чаро бо гурӯхе намечангед, ки савганд [ва паймони] худро шикастанд ва дар берун рондани паёмбар [аз Макка] кӯшиданд? Онон буданд, ки нахустин бор [бо ёрӣ кардани қабилаи Бакр дар баробари Хузоза ҷангро] бо шумо оғоз карданд. Оё аз онон метарсед? Дар ҳоле ки агар имон доред, Аллоҳ таоло сазовортар аст, ки аз Ӯ битарсед

14. Бо онон бичангед, то Аллоҳ таоло ба дасти шумо азобашон кунад ва хорашон созад ва шуморо бар онон пирӯз гардонад ва дилҳои муъминонро ором баҳшад

15. Ва [бо шикасти кофирон] ҳашми дилҳои онон [муъминон] –ро бартараф кунад. Ва Аллоҳ таоло аз ҳар ки бихоҳад, дармегузарад. Ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

16. Оё пиндоштаед, ки [бидуни имтиҳони илоҳӣ] ба ҳоли худ раҳо мешавед? Дар ҳоле ки Аллоҳ таоло ҳанӯз қасоне аз шуморо, ки ҷиҳод карданд ва ба ҷуз Аллоҳ таоло ва паёмбар ва муъминон [қасеро ба дӯстӣ ва] ҳамроҳӣ нагирифтаанд, маълум надоштааст? Ва Аллоҳ таоло ба ончи мекунед, оғоҳ аст

17. Сазовор нест, ки мушрикон масоҳиди Аллоҳ таолоро обод кунанд, дар ҳоле ки онон [амалан] ба қуфри ҳеш гувоҳанд [ва онро изҳор мекунанд], ононанд, ки аъмолашон табоҳ гаштааст ва худ дар оташи [дузах] ҷовидонанд

أَلَا تُقْتَلُونَ قَوْمًا نَكُرُّ أَيْمَنَهُمْ  
وَهُمُوا يَخْرُجُونَ إِلَيْنَا رَسُولٌ وَهُمْ  
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَخْشَوْهُمْ فَاللَّهُ  
أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

فَلَمْ يُتْلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ يَأْيُدِيهِمْ  
وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ  
وَيَقْتَلُهُمْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

وَيُدَاهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوَّبُ  
اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ شَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ  
اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ  
يَتَحِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ  
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَحْمِلَ اللَّهُ حِيرَةً  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

مَا كَانَ لِلْمُسْتَرِكِينَ أَنْ يَعْمِرُوا  
مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
بِالْكُفْرِ أَوْ لِكِبَرٍ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِيلُونَ ﴿١٧﴾

18. Масочиди Аллоҳ таолоро фақат қасоне [бояд] обод кунанд, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон овардаанд ва намоз барпо медоранд ва закот мепардозанд ва аз ғайри Аллоҳ таоло наметарсанд. Умед аст, ки ион аз ҳидоятёфтагон бошанд

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَعَانَى الرِّزْكَوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ  
فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ  
الْمُهَتَّدِينَ ﴿١٨﴾

19. [Эй мушрикон] Оё об додан ба ҳочиён ва обод кардани Масчиду-л-ҳаромро бо [имону амали] касе, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи власин имон оварда ва дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод кардааст, баробар медонед? [Инду ҳаргиз] Назди Аллоҳ таоло баробар нестанд. Ва Аллоҳ таоло ситамгорон [-и мушрик]-ро ҳидоят намекунад

\*أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِتَارَةَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرامَ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

20. Касоне, ки имон оварданд ва ҳичрат карданд ва дар роҳи Аллоҳ таоло бо амвол ва ҷонҳои хеш ҷиҳод карданд, назди Аллоҳ таоло мақоми бартаре доранд ва ион ҳамон растагоронанд

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَائِرُونَ ﴿٢٠﴾

21. Парвардигорашон ононро аз ҷониби хеш ба раҳмату хушнудӣ ва боғҳое [дар биҳишт] мӯжда медиҳад, ки дар онҳо неъматҳои пойдор доранд

يُسْتَرُّهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مَنْهُ وَرِضْوَانِ  
وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

22. Ҳамвора дар он ҷовидонанд. Ба ростӣ, ки подоши бузург [фақат] назди Аллоҳ таоло аст

خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

23. Эй касоне, ки имон овардаед, агар падарону бародаронатон күфирро бар имон тарчөх медиҳанд, [ононро] ба дүстүй нагиред ва ҳар касе аз шумо ононро ба дүстүй бигирад, онон ҳамон ситамгоронанд

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا  
عَبَائِهَ كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولَئِكَ إِنَّ  
أَسْتَحِجُّوْا الْكُفَّارَ عَلَى الْأَيْمَنِ  
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

24. [Эй паёмбар, ба мұммион] Бигү: «Агар падарону фарзандон ва бародарон ва ҳамсарон ва хешовандонатон ва амволе, ки ба даст овардаед ва тичорате, ки аз касодиаш метарсед ва хонахое, ки ба он дилхуш ҳастед, назди шумо аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва چиход дар роҳи ӯ маҳбуттаранд, пас, мунтазир бошед, то Аллоҳ таоло фармони [азоби] хешро нозил кунад. Ва Аллоҳ таоло гүрүхи нофармонро ҳидоят намекунад»

فُلْ إِنْ كَانَ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَبَفُتُمُوهَا  
وَتِجَرْرَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا  
وَمَسَكِنٍ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ  
إِلَيْكُمْ مِنْ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ  
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَلَّهُ  
بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَسِيقِينَ ﴿٢٤﴾

25. Бе тардид, Аллоҳ таоло шумо [мұммион]-ро дар мавқеиятҳои бисёр ёрий кардааст ва низ дар ҹанги Ҳунайн, он гоҳ ки фаровонии төъдодатон шуморо [шоду] шигифтзада кард, вале ҳеч сүде ба ҳолатон надошт ва замин бо ҳама густурдагай бар шумо танг омад, он гоҳ [ба душман] пушт кардед [ва гурехтед]

لَقَدْ نَصَرْتُمُ اللَّهَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  
وَيَوْمَ حُيُّنِ إِذْ أَمْجَنَّتُكُمْ  
كَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا  
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا  
رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْسَ مُمْدَبِّرِينَ ﴿٢٥﴾

26. Сипас Аллоҳ таоло оромиши хешро бар паёмбараш ва мұмминон фурӯ фиристод ва сипохиденеро, ки шумо намедидед [ба кумакатон] фиристод ва ононро, ки куфр варзида буданд, азоб кард. Ва қазои кофирон чунин аст

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَىٰ  
رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ  
جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَابُ الدِّينِ  
كَفِرُوا وَذَلِكَ جَزَاءٌ  
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

27. Сипас Аллоҳ таоло баъд аз он [азоби хоркунанда] тавбаи ҳаркиро бихоҳад, мепазирарад ва Аллоҳ таоло омурзандаву меҳрубон аст

ثُمَّ يَنْبُوْبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ  
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾

28. Эй қасоне, ки имон овардаед, ҷуз ин нест, ки мушрикон ҳатман, палиданд, пас, набояд баъд аз имсол ба Масчиду-л-ҳаром наздик шаванд. Ва агар [ба хотири қатъи тичорат бо онон] аз тангдастӣ бим доред, [бидонед, ки] агар Аллоҳ таоло бихоҳад, шуморо аз бахшиши хеш бениёз месозад. Бе тардид, Аллоҳ таоло доною ҳаким аст

يَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا  
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا  
الْمَسْجِدَ أَخْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذِهِ  
وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ  
يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

29. Бо қасоне [аз аҳли китоб], ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон намеоранд ва ончиро Аллоҳ таоло ва паёмбараш ҳаром кардаанд, ҳаром намешуморанд ва дини ҳақро намепазиранд, бичангед, то он гоҳ ки бо шикасту хорӣ ба дасти хеш ҷизя диханд

فَتَتَلَوَّنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا  
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ  
الَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ  
الْحُقُّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ  
حَتَّىٰ يُعْطُوا الْحِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ  
صَلِيْغُرُونَ ﴿٢٩﴾

30. Ва яхдиён гуфтанд: «Узайр писари Аллоҳ таоло аст» ва масеҳиён гуфтанд: «Масех писари Аллоҳ таоло аст». Ин сухан [-и ботил]-е аст, ки бар забон меоваранд ва ба гуфтори қасоне, ки пеш аз ин қуфр варзидаң, шабоҳат дорад. Аллоҳ таоло ҳалокашон кунад! Чигуна [аз ҳақ] мунҳариф мешаванд?

31. [Ин мушрикон] Уламо ва роҳибони худ ва [ҳамчунин] Масех писари Марямро ба ҷои Аллоҳ таоло [ба унвони] маъбудони хеш талаққӣ карданд, ҳол онки дастуре ҷуз ин надоштанд, ки фақат Аллоҳ таолои ягонаро бипарастанд, ки маъбude [ба ҳақ] ҷуз ӯ нест. Ӯ аз ончи шарикаш қарор медиҳанд, муназзах аст

32. Онон меҳоҳанд нури Аллоҳ таолоро бо суханони хеш ҳомӯш кунанд, вале Аллоҳ таоло ҷуз ин намехоҳад, ки нури хешро комил кунад, ҳарчанд коғирон ноҳушнуд бошанд

33. Ӯст, ки паёмбарашро бо ҳидояту дини ҳақ фиристодааст, то онро бар ҳамаи адён пирӯз гардонад, ҳарчанд мушрикон ноҳушнуд бошанд

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَّرَهُ أَبْنُ اللَّهِ

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ

قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ

فَشَلَّهُمُ اللَّهُ أَكَّبَرُ إِنْ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٦﴾

أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانُهُ عَمَّا

يُنَسِّرُكُونَ ﴿٣٧﴾

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ

بِأَفْوَاهِهِمْ وَرَبَّابِيَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ

نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٨﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الَّذِينَ

كُلُّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٩﴾

34. Эй касоне, ки имон овардаед, бе тардид, бисёре аз уламо[-и яхудий] ва роҳибон, амволи мардумро ба ноҳақ меҳӯранд ва [ононро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмодоранд. Ва касоне, ки зару сим меандузанд ва онро дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ намекунанд, пас, ононро ба азоби дарднок башорат бидех

\*يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْجُبْطِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

35. Рӯзе, ки он [ганчинаҳо]-ро дар оташи дузах сурх кунанд ва пешонӣ ва паҳлу ва пушташонро бо он доғ ниҳанд [ва бигӯянд]: «Ин аст ончи барои хеш меандӯхтед, пас, бичашед ончиро, ки меандӯхтед»

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُنْكُرُى بِهَا حِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنُزُونَ ﴿٢٢﴾

36. Шумори моҳҳо назди Аллоҳ таоло [аз] рӯзе, ки осмонҳо ва заминро офоридааст, дар китоби Аллоҳ таоло [Лавҳи маҳфуз] дувоздаҳ моҳ аст, ки [Чангу даргирӣ дар] чаҳор моҳ аз он ҳаром аст [Зулқаъда, Зулҳиҷҷа, Муҳаррам ва Раҷаб]. Ин аст оини устувор [ва роҳи ҳак]. Пас, дар ин [чаҳор моҳ] бар худ ситам накунед ва ҳамагӣ бо мушрикон бичангед, чунонки ҳамаи онон бо шумо мечанганд ва бидонед, ки Аллоҳ таоло ҳамроҳи парҳезгорон аст

إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْنَاءِ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الْأَتْيَنُ الْقِيمُ نَكَلُوا فِيهِنَّ أَنْفَسَكُمْ وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣﴾

37. Бе тардид, ба таъхир андохтан [-и моҳҳои ҳаром ва барҳам задани тартиби асли онҳо муциби] афзоиши куфр аст [ва] касоне, ки куфр варзианд, бо ин кор ба гумроҳӣ кашида мешаванд. Он [моҳ]-ро як сол ҳалол мешуморанд ва як сол [-и дигар] ҳаромаш медонанд, то бо төъдоди моҳҳое, ки Аллоҳ таоло ҳаром кардааст, баробар созанд. Пас, [ба он сабаб] ончиро, ки Аллоҳ таоло ҳаром кардааст, [бар худ] ҳалол мекунанд. Зиштии аъмолашон бар эшон ороста шудааст ва Аллоҳ таоло гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад

38. Эй касоне, ки имон овардаед, шуморо чи шудааст, ки чун ба шумо гуфта мешавад: «Дар роҳи Аллоҳ таоло раҳсипор [чиход] шавед», сустӣ ба ҳарҷ медиҳед [ва дар хонаҳоятон менишинед]? Оё ба чойи охират ба зиндагии дунё дилхуш кардаед? [Пас, бидонед, ки] колои зиндагии дунё дар баробари охират ҷуз андаке нест

39. [Эй муъминон] Агар раҳсипор [-и чиход] нагардед, [Аллоҳ таоло] ба азоби дарднок гирифторатон мекунад ва ба чойи шумо гурӯҳи дигареро меоварад ва [шумо бо нофармонӣ ҳаргиз] ба Ҷизёне намерасонед. Ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

إِنَّمَا الْنَّبِيَّ إِزِيَادَةً فِي الْكُفَّارِ  
يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ  
عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ وَعَامًا لَيُوَاطِّئُوا  
عِدَّةً مَا حَرَمَ اللَّهُ فَيُجِلُّو مَا حَرَمَ  
اللَّهُ زِيَنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَلِيهِمْ وَاللَّهُ  
لَا يَهِيِّدِي الْقَوْمَ الْكَفَرِينَ ﴿٣٧﴾

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا  
قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَثَاقْلُشُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيُّمْ  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا  
مَتَّعْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا  
فَلِلَّهِ

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
وَيَسْتَبِدُّلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّوهُ  
شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

40. [Эй асҳоби паёмбар] Агар шумо ўро ёрӣ нақунед, ҳатман, Аллоҳ таоло ёриаш намуд: ҳангоме ки коғирон ўро [аз Макка] берун карданд, он гоҳ ки яке аз он ду, ки дар ғор [-и Савр паноҳ гирифта] буданд, ба ҳамроҳи худ [Абубакр] гуфт: «Андуҳгин мабош, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло бо мост». Пас, Аллоҳ таоло оромиши худро бар ў фурӯ фиристод ва ўро бо сипоҳиёне, ки онҳоро намедидед, таъйид [-у тақвият] кард ва сухани касонеро, ки куфр варзиданд, пасттар гардонд. Ва сухани Аллоҳ таолост, ки бартар аст ва Аллоҳ таоло шикастнапазири ҳаким аст

41. Сабукбору гаронбор [ба ҳар ҳолате барои чиҳод] раҳсипор шавед ва бо амволу ҷонҳои хеш дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод кунед. Агар бидонед, ин барои шумо беҳтар аст

42. [Эй паёмбар] Агар [ҳадафи муноғиқон аз ҳамроҳӣ бо ту қасби ғанимат ва ёфтани] моле дар дастрас ва сафари [осон ва] кӯтоҳ буд, ҳатман, ба дунболат меомаданд. Вале он роҳи пурмашаққати [Шом] бар эшон дур [-у душвор] намуд ва ба зудӣ ба Аллоҳ таоло савғанд ҳоҳанд хӯрд, ки: «Агар метавонистем, ҳатман, бо шумо раҳсипор мешудем» [Онон бо ноғармой ва савғанди дурӯғ] худро ба ҳалокат афканданд ва Аллоҳ таоло медонад, ки онон, яқинан, дурӯғгу ҳастанд

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ  
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اُثْنَيْنِ  
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ  
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزِنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيْدِيهِ  
يُجْنُوِدُ لَمْ تَرَوْهَا رَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَسْفَلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ  
الْعُلِيَاٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٦﴾

أَنْفَرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَهْدُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا  
لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَثُ عَلَيْهِمْ  
الشَّقَّةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ  
أَسْتَطَعْنَا لَحْرَجْنَا مَعَكُمْ  
يُمَلِّكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ  
لَكَنْبُونَ ﴿٤٨﴾

43. [Эй паёмбар] Аллоҳ таоло аз ту даргузарад! Чаро пеш аз онки [ҳоли] ростгүён бар ту равшан гардад ва дурӯғгуёнро бозшиносӣ, ба онон иҷозат додӣ [ки дар ҷиҳод ширкат кунанд]?

44. Касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи виласин имон доранд, дар ҷиҳод бо амволу ҷонҳояшон аз ту иҷозат [муофият] намехоҳанд. Ва Аллоҳ таоло ба [ҳоли] парҳезгорон доност

45. Танҳо касоне аз ту иҷозат [-и муофият аз ҷиҳод] меҳоҳанд, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи виласин имон надоранд ва дилҳояшон ба тардид олуда аст ва дар тардиҳи худ саргардонанд

46. Ва агар [ба ростӣ] иродай раҳсипорӣ [ба қасди ҷиҳод] доштанд, ҳатман, созу барге барояш фароҳам мекарданд, вале Аллоҳ таоло раҳсипори ононро хуш надошт, пас, эшонро мунсариф намуд ва [ба онон] гуфта шуд: «Бо ҳонанишинон бимонед»

47. [Эй муъминон] Агар [мунофиқон] ҳамроҳи шумо раҳсипор мешуданд, [ба сабаби буздилӣ] ва фирор аз майдони ҷанг] ҷуз фитна ва фасод бароятон ба бор намеоварданд ва миёнатон нуфуз менамуданд ва дар ҳаққи шумо фитнажӯй мекарданд ва дар ҷамъатон ҷосусоне доранд. Ва Аллоҳ таоло ба [ҳоли] ситамгорон огоҳ аст

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ  
يَبَيِّنَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ  
الْكَذَّابِينَ ﴿٤٤﴾

لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهِم بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٥﴾  
إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرَاتَهُمْ  
فُلُوْبَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ  
يَرْدَدُونَ ﴿٤٦﴾

\*وَلَوْ أَرَادُوا الْحُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ  
عَدَّةً وَلَكِنْ كَرِهُ اللَّهُ أَن يُعَانَهُمْ  
فَشَطَّهُمْ وَقَبَّلَ أَقْعَدُوا مَعَ  
الْقَعِيدِينَ ﴿٤٧﴾

لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا  
خَبَالًا وَلَا وَضَعْوًا خِلَالَكُمْ  
يَعْوَنُكُمُ الْفُتْنَةَ وَفِيْكُمْ  
سَمَعَوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ  
بِالظَّلِيلِينَ ﴿٤٨﴾

48. Яқинан, пеш аз ин [низ мунофиқон бисёр] фитначўй карданд ва корҳоро бар ту [воруна ва] ошуфта чилва доданд, то онки ҳақ омад ва фармони Аллоҳ таоло ошкор гардид, дар ҳоле ки онон кароҳат доштанд

49. Ва аз эшон касе ҳаст, ки мегўяд: «Ба ман ичозат бидех, [ки чиҳод нақунам] ва маро дар фитна наандоз». Огоҳ бошед! [Мунофиқон] Ҳам акнун низ дар фитна афтодаанд ва бе тардид, дузах бар коғирон иҳота дорад

50. [Эй паёмбар] Агар ба ту некӣ бирасад, ононро нороҳат мекунад ва агар мусибате ба ту расад, мегўянд: «Мо пеш аз ин чораи кори худ андешидаем» ва шодмон [назди хонаводаҳояшон] бозмегарданд

51. Бигӯ: «Ҳаргиз [мусибате] ба мо намерасад, ҷуз ончи Аллоҳ таоло бароямон муқаррар кардааст. Ў [дӯсту] корсози мост ва мӯъминон бояд ба Аллоҳ таоло тавакkal кунанд»

52. [Ба мунофиқон] Бигӯ: «Оё барои мо ҷуз яке аз ду некӣ [пирӯзӣ ё шаҳодат]-ро интизор доред? Дар ҳоле ки мо интизор мекашем, ки Аллоҳ таоло аз ҷониби хеш ё ба дasti мо ба азоб [-и сахте] гирифторатон кунад. Пас, интизор бикашед, ки бе тардид, мо [низ] бо шумо мунтазирим»

لَقَدْ أَبْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلٍ وَّقَلَّ بُو  
لَكَ الْأَمْوَارُ حَتَّى جَاءَ الْحُقُوقُ وَظَاهَرَ  
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَلَّهُونَ ﴿٤٨﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنَّدَنَ لَيْ وَلَا  
تَعْتَقِنَ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا إِنَّ  
جَهَنَّمَ لِمُجْرِيَّهِ يَا لِكُفَّارِينَ ﴿٤٩﴾

إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةً تَسُوْهُمْ وَإِنْ  
تُصِبُّكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخْدَنَا  
أَمْرَنَا مِنْ قَبْلٍ وَّيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلْ  
الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى  
الْحُسْنَيَّنِ وَكُنْ تَرَبَّصُ بِكُمْ  
أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ  
عِنْدِهِ أَوْ يَأْمِدُنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا  
مَعَكُمْ مُّرَبِّضُونَ ﴿٥٢﴾

53. [Ба мунофиқон] Бигү: «Чи бо рағбат, чи бо кароҳат инфоқ кунед, ҳаргиз аз шумо пазирукта намешавад, [чаро ки] бе тардид, шумо гурӯҳи нофармон будаед»

54. Ва ҳеч чиз монеи қабули баҳшишҳояшон нашуд, چуз инки онон ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш куфр варзианд ва چуз бо сустй намоз намегузоранд ва چуз ба кароҳат [ва бемайлий] инфоқ намекунанд

55. Пас, [эй паёмбар] амволу фарзандонашон туро шигифтзада нақунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло меҳоҳад дар зиндагии дунё ба василаи инҳо азобашон кунад ва дар ҳоле ки кофиранд, чонашон барояд

56. Ва онон [ мунофиқон] ба Аллоҳ таоло савганд ёд мекунанд, ки аз шумо [муъминон] ҳастанд, дар ҳоле ки аз шумо нестанд, vale онон гурӯҳе ҳастанд, ки метарсанд [ва ба ин сабаб савганд меҳӯранд]

57. Агар паноҳгоҳ ёғор ё гурезгоҳе пайдо кунанд, шитобон ба сўйи он рӯ меоваранд

فُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ  
يُنَقَّبَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فَوْمًا  
فَسَيِّئِنَ ﴿٣﴾

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَعْبَلْ مِنْهُمْ  
نَعْقَنُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الْصَّلَاةَ إِلَّا  
وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ  
كَلَّرُهُونَ ﴿٤١﴾

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْدِبَهُمْ بِهَا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرَهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ  
كُلُّ كُفَّارٍ ﴿٤٢﴾

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا  
هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ  
يَكْفُرُونَ ﴿٤٣﴾

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَعْدَرَتٍ أَوْ  
مُدَخَّلًا لَوْلَوْ إِلَيْهِ وَهُمْ

يَحْمَسُونَ ﴿٤٤﴾

58. Ва бархе аз онон ҳастанд, ки дар [тақсими] садақот [ва ғаноим] бар ту хурда мегиранд, пас, агар аз он [амвол] ба эшон дода шавад, хушнуд мегарданд ва агар аз он ба эшон дода нашавад, он гоҳ ҳашмгин мешаванд

59. Ва [ҳатман, бар эшон беҳтар буд], агар онон ба ончи Аллоҳ таоло ва паёмбара什 ба эшон додаанд, хушнуд мегаштанд ва мегуфтанд: «Аллоҳ таоло бароямон кофист, ба зудӣ Аллоҳ таоло ва паёмбара什 аз фазлу бахшиши худ ба мо медиҳад ва мо ба Аллоҳ таоло [умедвор ва ] муштоқем»

60. Садақот [ва закот] ихтисос дорад ба фақирон [-и тиҳидаст] ва мустамандон [-и тангдаст] ва коргузорон [-и ҷамъоварӣ ва тавзеи] он ва дилҷӯшудагон [тозамусулмон] ва барои [озод кардани] бардагон ва [пардоҳти воми] қарздорон ва дар роҳи Аллоҳ таоло ва [кумак ба] дарроҳмондагон. [Ин] Фаризаи [муқарраршуда] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

61. Ва бархе аз онон [мунофиқон] ҳастанд, ки паёмбарро меозоранд ва мегӯянд: «Ӯ зудбовар [ва соропо гӯш] аст». [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ӯ барои шумо [фақат] шунавандай сухани хайр аст. [Вай] ба Аллоҳ таоло имон дорад ва [сухани] мӯъминонро бовар дорад ва барои қасоне аз шумо, ки имон овардаанд, раҳматест». Ва қасоне, ки Расулуллоҳро меозоранд, азоби дарднок [дар пеш] доранд

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ  
فَإِنْ أَعْطُوهَا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ  
يُعْطُوهَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ⑤٨  
  
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَانَهُمُ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُرَ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ  
سَيِّئُونَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُرَ  
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ⑤٩

\*إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  
وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سِبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيهِمْ حَكِيمٌ ⑥٠

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ لِلَّهِ  
وَيَقْتُلُونَهُ هُوَ أَذْنٌ فَلَمَّا أَذْنَ خَيْرٍ  
لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مَأْمُونٌ  
مِنْكُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ  
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥١

62. [Эй муъминон, мунофиқон]

Бароятон ба Аллоҳ таоло савганд ёд мекунанд, то шуморо хушнуд созанд, дар ҳоле ки агар имон доштанд, шоистатар [ин] буд, ки Аллоҳ таоло ва паёмбарашро хушнуд созанд

63. Оё намедонанд, ҳар ки бо Аллоҳ таоло ва расулаш мухолифат [ва душмани] кунад, мусалламан, оташи чаҳаннам барои ўст [ва] човидона дар он ҳоҳад буд? Ин ҳамон расвоии бузург аст

64. Мунофиқон бим доранд, ки [мабодо] суре дар бораи онон [бар паёмбар] нозил шавад ва онон [муъминон]-ро аз ончи дар дилҳои эшон [мунофиқон] аст, оғоҳ созад. [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: «[Ҳарчи меҳоҳед] Масхара кунед, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ончиро, ки [аз он мепарҳезед ва] ҳарос доред, ифшо ҳоҳад кард»

65. Ва агар аз онон бипурсӣ: [«Чаро тамасхур мекардед?】] Мусалламан, мегӯянд: «Мо ҷиддӣ намегуфтем ва [шӯҳӣ ва] бозӣ мекардем». Бигӯ: «Оё Аллоҳ таоло ва оёти ў ва паёмбарашро масхара мекардед?»

66. Узр наоваред. Ба ростӣ, ки шумо пас аз имонатон кофир шудаед. Агар гурӯҳе аз шуморо [ба хотири тавбаашон] бибахшем, гурӯҳи дигарро [ба сабаби саркашӣ ва тарки инфоқ] азоб ҳоҳем кард, чаро ки бе тардид, онон табаҳкор буданд

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ  
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ  
كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَاجِدُ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ نَارٌ تَأْرِجُهُمْ خَلَدًا  
فِيهَا ذَلِكَ الْجَنَّةُ الْعَظِيمُ ﴿٧﴾

يَحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ  
سُورَةً تُتَبَّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ  
أَسْتَهْزِئُ وَأَنَّ اللَّهَ خُرُّجٌ مَا  
تَحْذِرُونَ ﴿٨﴾

وَلَيْسَ سَالْتُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا  
خَوْضٌ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبِاللَّهِ وَأَبِيَتِهِ  
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَائِقَةٍ  
مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
مُجْرِمِينَ ﴿١٠﴾

67. Мардону занони мунофиқ [монанди яқдигар ва] аз як гурӯханд: ба корҳои зишт фармон медиҳанд ва аз некиҳо бозмедоранд ва дастҳои хешро [аз инфоқ] фурӯ мебанданд [ва] Аллоҳ таолоро фаромӯш карданд. Пас, Аллоҳ таоло [низ бо бетафовутӣ] ононро ба фаромӯшӣ супурд [ва раҳмату тавфиқашро аз онон салб намуд]. Бе гумон, мунофиқон ҳамон фосиқонанд

68. Аллоҳ таоло ба мардону занони мунофиқ ва [ҳамчунин] ба кофирон ваъдаи отashi дузах додааст, ҷовидона дар он ҳоҳанд монд. Ҳамон [оташ] барояшон коғист ва Аллоҳ таоло лаънаташон кардааст ва азоби пойдор [дар пеш] доранд

69. [Шумо мунофиқон] Ҳаммонанди қасоне [ҳастед], ки пеш аз шумо буданд, [балки] онон аз шумо нерумандтар буданд ва амволу фарзандони бештаре доштанд. Пас, аз баҳраи хеш [дар дунё] бархӯрдор шуданд ва шумо низ аз баҳраи худ бархӯрдор шудед ҳамчунон ки онон ки пеш аз шумо буданд [низ] аз баҳраи хеш бархӯрдор шуданд. Ва шумо [дар гуноҳи такзиби ҳақ ва тавҳин ба паёмбари худ] фурӯ рафтед, ҳамон тавре ки онон фурӯ рафтанд. Онон аъмолашон дар дунё ва охират табоҳ гашт ва ононанд, ки табоҳкоронанд

الْمُنَفِّقُونَ وَالْمُنَافِقَةُ بَعْضُهُمْ  
مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ  
وَيَنْهَا عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ  
أَيْدِيهِمْ كَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ  
الْمُنَفِّقِينَ هُمُ الْفَسِيقُونَ ﴿٧﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَفِّقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ  
وَالْكُفَّارُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا  
هُنَّ حَسْبُهُمْ وَلَعَنْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٨﴾

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ  
مِنْكُمْ فُورًا وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا  
فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُ  
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَرُحْصُمْ كَالَّذِي  
خَاصُّوا أُولَئِكَ حَيْطَتْ أَعْمَلُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْخَسِيرُونَ ﴿٩﴾

70. Оё хабари касоне, ки пеш аз онон буданд, ба онон нарасидааст? [Касоне ҳамчун] Қавми Нуҳ ва Од ва Самуд ва қавми Иброҳим ва асҳоби Мадян [қавми Шуайб] ва шаҳрҳои зерурӯшуда [-и қавми Лут], ки паёмбаронашон далоили равshan барояшон оварданд [вале онон напазируктанд]. Пас, Аллоҳ таоло бар он набуд, ки [бо нузули азоб] ба онон ситам кунад, балки худ бар хештан ситам мекарданд

71. Ва мардон ва занони муъмин дўстони яқдигаранд, [мардумро] ба некий фармон медиҳанд ва аз нописандӣ бозмедоранд ва намоз барпо меқунанд ва закот мепардозанд ва аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат менамоянд. Инонанд, ки Аллоҳ таоло мавриди раҳмат қарорашон хоҳад дод. Бе тардид, Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

72. Аллоҳ таоло ба мардону занони муъмин боғҳое [аз биҳишт] ваъда додааст, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он чорӣ аст, ҷовидона дар он хоҳанд монд. Ва [низ] хонаҳои покизае дар биҳиштҳои ҷовидон [ба онон ваъда додааст] ва хушнудии Аллоҳ таоло [аз ҳамаи инҳо] бартар аст. Ин ҳамон [растагорӣ ва] комёбии бузург аст

أَلْمَ يَأْتِهِمْ نَبَأً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَوْقَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ  
وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَقَكِتِ  
أَتَتَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ

الَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٧﴾

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ  
أُولَئِكَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَيُطْعِمُونَ  
الَّهُ رَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيِّدُهُمْ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٨﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِينٍ طَيِّبَةً فِي  
جَنَّاتٍ عَدِينَ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ  
أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٩﴾

73. Эй паёмбар бо кофирон ва мунофиқон чиҳод кун ва бар онон саҳтириш бош. Ва чойгоҳашон дузах аст ва чи бад саранчомест!

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ  
وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَمُ عَلَيْهِمْ  
وَمَا أُرْثُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

74. [Мунофиқон] Ба Аллоҳ таоло савганд ёд мекунанд, ки [суханони нописанде дар бораи Аллоҳ таоло ва паёмбараш] нагуфтаанд ва ба ростӣ, ки сухани куфр гуфтаанд ва пас аз Ислом оварданашон [боз] кофир шуданд [ва бо дасиса барои қатли паёмбар] тасмим ба коре гирифтанд, ки дар он муваффақ нашуданд. Ва ба айбӯй [ва мухолифат] барнахостанд, магар пас аз онки Аллоҳ таоло ва паёмбараш [бо бахшидани ғаноим] онро аз фазли хеш бениёз карданд. Пас, агар тавба кунанд, барояшон бехтар аст ва агар рӯй бигардонанд, Аллоҳ таоло онро дар дунё ва охират ба азоби дарднок дучор месозад ва дар замин ҳеч корсозу ёваре наҳоҳанд дошт

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا  
كَلِمَةً الْكُفَّرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ  
إِشْكَلِيهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا  
نَقْمُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَتُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُلُّ خَيْرٍ  
لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا  
أَلَيْسَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي  
الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

75. Баъзе аз онон бо Аллоҳ таоло [аҳду] паймон бастанд, ки: «Агар [Аллоҳ таоло] аз фазли худ [насибе] ба мо диҳад, ҳатман, садақа [ва закот] хоҳем дод ва аз накукорон хоҳем буд»

\*وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِيَنْءِيَنَا  
مِنْ فَضْلِهِ لِنَصَدِّقَنَّ وَلَكُونَنَّ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

76. Пас чун [Аллоҳ таоло] аз фазли худ ба онон [насибе] бахшид, нисбат ба он бухл варзиданд ва [аз он паймон] рӯ гардонданд ва [аз ҳақ] сарпечӣ карданд

فَكَمَّا عَاهَنَاهُمْ مَنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ  
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

77. Пас, бо сазои онки бо Аллоҳ таоло хилофи вайда карданд ва ба он хотир, ки дурӯғ мегуфтанд, [Аллоҳ таоло низ] то рӯзе, ки Ӯро [дар қиёмат] мебинанд, дар дилҳояшон доф [-у нанги] нифоқ ниҳод

78. Оё надонистаанд, ки Аллоҳ таоло розу начвояшонро [ки дар маҳфилҳояшон баён мешавад, ба хубӣ] медонад ва Аллоҳ таоло донои розҳои ниҳон аст?

79. [Мунофиқон] Касоне [ҳастанд], ки бар муъминон айб мегиранд, ки ба хости хеш садақот [-и бисёр] медиҳанд ва [ҳамчунин, фуқаро ва] афродеро, ки беш аз тавони моли хеш чизе [барои садака] намеёбанд, масхара мекунанд. Аллоҳ таоло ононро ба тамасхур мегирад ва барояшон азоби дарднок [дар пеш] хоҳад буд

80. [Эй паёмбар] Чи барои онон омурзиш бихоҳӣ, чи омурзиш наҳоҳӣ, [суде ба ҳолашон надорад, ҳатто] агар ҳафтод бор барояшон омурзиш бихоҳӣ, Аллоҳ таоло ҳаргиз ононро намеомурзад, чаро ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш куфр варзиданд, ва Аллоҳ таоло гурӯҳи нофармонро ҳидоят намекунад

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ  
يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ  
وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧٧﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ  
وَجَنَاحَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ  
الْغَيْوَبَ ﴿٧٨﴾

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا  
يَحْدُوْنَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ  
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ  
عِذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ  
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ  
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا  
يَهِدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

81. Вомондагон [аз ғазваи Табук] пас аз [мухолифат бо] Расулуллоҳ аз хонанишинии худ шодмон шуданд ва аз инки бо амволу чонҳои хеш дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод кунанд, кароҳат доштанд ва [ба афроди сустимон] мегуфтанд: «Дар ин гармо раҳсипор [-и чиҳод] нашавед». [Эй паёмбар ба онон] Бигӯ: «Агар дармееёфтанд, оташи дузах [аз ин бисёр] сўзонтар аст»

82. Ба сазои ончи мекарданд, бояд [дар дунё] кам биханданд ва [дар охират] бисёр бигирянд

83. Ва агар Аллоҳ таоло туро ба сўйи гурӯҳе аз онҳо бозгардонд ва аз ту барои ҳамроҳӣ [дар чиҳоди дигар] иҷозат хостанд, бигӯ: «[Аз ин пас] Ҳаргиз бо ман раҳсипор [-и чиҳод] наҳоҳед шуд ва ҳаргиз ҳамроҳ бо ман бо ҳеч душмане набард наҳоҳед кард, зеро шумо нахустинбор ба хонанишиний ризоият додед, пас, бо хонанишинон бинишинед

84. Ва ҳаргиз бар ҳеч мурдае аз онон намоз нахон ва [барои дуо хондан ва талаби омурзиш] бар сари қабраш наист, [чаро ки] бе тардид, онон ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш куфр варзидаанд ва дар ҳоле мурданд, ки нофармон буданд

فَرِحَ الْمُخْلَفُونَ بِنَقْعَدِهِمْ خَلَفَ  
رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِّدُوا  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرَّ قُلْ نَارُ  
جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوْ كَانُوا  
يَفْقَهُونَ ﴿٨٦﴾

فَلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيُبَكُّوا كَثِيرًا  
جزَاءً يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٧﴾

فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ  
فَآسْتَدْعُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُلْ لَنْ  
تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقْتَلُوا مَعِي  
عُدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيُّمْ بِالْقَعْدَةِ أَوَّلَ  
مَرَّةً فَأَعْدُوْا مَعَ الْخَلِفِينَ ﴿٨٨﴾

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ  
أَبَدًا وَلَا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ  
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا ثَأْرُ  
وَهُمْ فَسِيقُونَ ﴿٨٩﴾

85. Ва [эй паёмбар, афзунии] амвол ва фарзандонашон туро шигифтзада нақунад. Ба ростай, چуз ин нест, ки Аллоҳ таоло меҳоҳад ба ин [васила] дар дунё азобашон кунад ва дар ҳоле ки кофиранд, чонашон барояд

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ  
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي  
الْدُّنْيَا وَتَرَهُقَ أَنفُسُهُمْ رَهْمٌ  
كَفِرُونَ ﴿٨٥﴾

86. Ва ҳангоме ки сурае нозил шавад [ва амр мекунад], ки «Ба Аллоҳ таоло имон биёваред ва ҳамроҳи паёмбараш чиҳод кунед», сарватмандонашон [барои нарафтан ба чиҳод] аз ту иҷозат меҳоҳанд ва мегӯянд: «Бигзор, мо бо хонанишинон бошем»

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ عَامِنُوا بِاللَّهِ  
وَجَاهُدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَغْفِرَنَّكَ  
أُولُو الظَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا  
نَكُنْ مَعَ الْقَعِدِينَ ﴿٨٦﴾

87. Онон розӣ шуданд, ки бо хонанишинон бошанд ва бар дилҳояшон муҳр [-и ниғоқ] ниҳода шудааст. Пас, [хайру салоҳи хешро] дарнамеёбанд

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِ  
وَطَعَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا  
يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

88. Аммо паёмбар ва қасоне, ки бо ўимон овардаанд, бо амволу ҷонҳои ҳуд [дар роҳи Аллоҳ таоло] чиҳод карданд. Ононанд, ки ҳамаи некиҳо барои эшон аст ва ононанд ки растагоранд

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامِنُوا  
مَعَهُمْ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْحَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

89. Аллоҳ таоло бар эшон боғҳое [аз биҳишт] муҳайё кардааст, ки ҷуйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст [ва] ҷовидона дар он мемонанд. Ин [ҳамон растагорӣ ва] комёбии бузург аст

أَعَدَ اللَّهُ أَهْمَمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
حَتَّىٰهَا أَلْأَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

90. Ва узртарошони бодиянишин омаданд, то ба онон ичозати [маофият аз чиход] дода шавад ва касоне, ки [дар иддаои имони худ] ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш дурӯф мегуфтанд, [бидуни ҳеч узре ва ичозате ба чойи чиход] хонанишин бошанд. Ба зудӣ ба касоне аз онон, ки қуфр варзиданд, азоби дарднок хоҳад расид

91. Бар нотавонон [занон ва қӯдакон] ва беморон ва бар касоне, ки чизе намеёбанд, [то дар роҳи чиход] ҳарҷ кунанд, агар барои Аллоҳ таоло ва паёмбараш хайрҳоҳӣ кунанд, гуноҳе нест [ки дар чиход ширкат нақунанд]. Бар нақуқорон [-и эшон низ] ҳеч роҳе [барои сарзаниш ва мучозот] нест ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

92. Ва [ҳамчунин] гуноҳе нест бар касоне, ки чун наздат омаданд, то [барои рафтани ба чиход бар чаҳорпое] саворашон кунӣ, [ба онон] гуфтӣ: «Чизе пайдо намекунам, ки шуморо бар он биншонам». Онон бозгаштанд, дар ҳоле ки ҷашмонашон аз ин андуҳ ашкбор буд, ки чизе намеёбанд, то [дар роҳи чиход] ҳарҷ кунанд

93. Роҳ [-и сарзанишу мучозот] танҳо барои касоне [кушода] аст, ки бо онки тавонгар [ва имкони чиход доранд], аз ту ичозат меҳоҳанд [ки дар чиход ширкат нақунанд]. Онон ба ин ризоият доданд, ки бо хонанишинон бошанд ва Аллоҳ таоло бар дилҳояшон муҳр [-и ниғоҳ] задааст, пас, [хайру салоҳи ҳешро] дарнамеёбанд

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ  
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَسِيقَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٦﴾

لَيْسَ عَلَى الصُّعْدَاءِ وَلَا عَلَى  
الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِهِ  
وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ  
سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ  
لِتَحْجِلُهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا  
أَحْمَلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ  
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُونَ  
مَا يُنْفِقُونَ ﴿٤٨﴾

\*إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ  
يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا  
بِأَنَّ بَكُوْبُوا مَعَ الْحَوَالِفَ وَطَبَّعَ  
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

94. Вақте [аз ғазваи Табук] ба сўяшон баргардед, бароятон узр меоваранд. [Эй паёмбар] Бигү: «Узр наёваред, мо ҳаргиз [сухани] шуморо бовар намекунем. Дар ҳақиқат, Аллоҳ таоло моро аз ахбори шумо огоҳ кардааст ва ба зудӣ Аллоҳ таоло ва паёмбараш рафторатонро хоҳанд дид [ки оё тавба мекунед ё бар нифоқ мемонед]. Он гоҳ ба сўйи [Аллоҳ таолои] донои пинҳон ва ошкор бозгардонда мешавед ва Ў шуморо аз ончи мекардед, огоҳ мекунад»

95. [Эй муъминон, пас аз ҷанг] вақте ба сўйи онон [мунофиқон] бозгардед, бароятон ба Аллоҳ таоло савганд ёд мекунанд, то аз [гуноҳи] онон ҷашмпӯши кунед. Пас, аз эшон рӯ бигардонед, [чаро ки] бе тардид, онон палиданд ва ба [сазои] ончи мекарданд, ҷойгоҳашон дузах аст

96. Бароятон савганд ёд мекунанд, то аз онон хушнуд шавед, [ҳатто] агар шумо аз он розӣ шавед, Аллоҳ таоло ҳаргиз аз гурӯҳи нофармон розӣ намегардад

97. Куфру нифоқи аъроб [-и бодиянишин аз дигарон] шадидтар аст ва сазовортаранд, ки худуди ончиро, ки Аллоҳ таоло бар паёмбараш нозил кардааст, надонанд. Ва Аллоҳ таоло донову ҳаким аст

يَعْنِدُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْنِدُونَ لَكُمْ نُؤْمِنُ  
لَكُمْ قَدْ تَبَّأَنَّا اللَّهُ مِنْ أَحْبَارِكُمْ  
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهِدَةِ فَيَنِذِّهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا آنَقَلْتُمْ  
إِلَيْهِمْ لَتُتَرْضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا  
عَنْهُمْ لَنَهُمْ رِجُسٌ وَمَا أُنْهُمْ جَهَنَّمُ  
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٧﴾

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ  
تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي  
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٤٨﴾

الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا  
وَأَجْدُرُ الَّذِي يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

98. Ва бархе аз аъроб [-и бодиянишин] ҳастанд, ки ончиро [дар роҳи Аллоҳ таоло] ҳарҷ мекунанд, ҳасорате [барои худ] медонанд ва бароятон интизори пешомадҳои бад доранд [то аз шумо раҳоӣ ёбанд]. Пешомади бад барои онон ҳоҳад буд ва Аллоҳ таоло шунавову доност

99. Ва бархе аз аъроб [-и бодиянишин] ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи вопасин имон доранд ва ончиро, ки инфоқ мекунанд, боиси наздикӣ ба Аллоҳ таоло ва дуоҳои паёмбар [дар ҳаққи хеш] медонанд. Огоҳ бошед! [Ин инфоқ] Мояи наздикии онҳост. Аллоҳ таоло [дар қиёмат] ононро дар ҷивори раҳмати хеш дарҳоҳад овард. Бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи меҳруbon ast

100. Ва пешгомони нахустин аз муҳочирону ансор ва қасоне, ки ба некӣ аз онон пайравӣ карданд, Аллоҳ таоло аз онон ҳушнуд гашт ва онон [ниز] аз ӯ ҳушнуд шуданд ва барояшон боғҳое [дар биҳишт] муҳайё кардааст, ки ҷуйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ ast, ҷовидона дар он ҳоҳанд монд. Ин ҳамон [растагорӣ ва] комёбии бузург ast

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ  
مَغْرِمًا وَيَنْرَبِضُ بِكُمُ الْدَّوَارِ  
عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْلَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلَيْمٌ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ  
فُرِيدَتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ  
أَلَا إِنَّهَا فُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمُ اللَّهُ  
فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ

وَالسَّيِّفُونَ الْأَلْوَانُ مِنَ  
الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ  
أَتَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم  
جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ

101. Ва бархе аз аъроб [-и бодиянишини Мадина], ки перомуни шумо ҳастанд, [гурӯҳи] мунофиқанд ва аз аҳли Мадина [низ] гурӯҳе ба нифоқ хӯ гирифтаанд. [Эй паёмбар] Ту онро намешиной, [вале] мо онро мешиноsem. Онро ду бор азоб хоҳем кард, сипас ба сўйи азоби бузург [дар қиёмат] фиристода мешаванд

102. Ва гурӯҳи дигар ба гуноҳони худ [дар бораи фирор аз чиҳод] эътироф кардаанд. [Онон] Кори шоиста ва ношоистаро ба ҳам омехтаанд. Умед аст Аллоҳ таоло тавбай эшонро бипазирад, [чароки] бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

103. Аз амволи онон [тавбакорон] садақа [ва закот] бигир, то ба ин васила онро [аз гуноҳ] пок гардонӣ ва дараҷоташонро боло бибарӣ ва барояшон дуо кун, [чароки] яқинан дуои ту оромиш барои ононаст. Ва Аллоҳ таоло шунавову доност

104. Оё намедонанд, ки Аллоҳ таоло аст, ки тавбаро аз бандагонаш мепазирад ва садақотро меситонад ва бе тардид, Аллоҳ таолост, ки тавбапазири меҳрубон аст

وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ  
مُنَفِّقُونَ وَمِنْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَرْدُوا  
عَلَى التَّقَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ خَنْ  
نَعْلَمُهُمْ سَنَدِّدُهُمْ مَرَّتَيْنِ لَمْ  
يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ  
وَآخَرُوْنَ أَعْتَرُ فُؤَادُنُوبِهِمْ  
خَلَطُوا عَمَالًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا  
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
الَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
ۚ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ  
وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَيِّعُ  
عَلِيهِمْ  
ۚ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ  
الْتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ  
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلَّا تَرَأْبُ  
الرَّحِيمُ  
ۚ

105. Ва [эй паёмбар, ба мутахаллифон аз чиҳод ва тавбакорон] бигӯ: «Ба амал кӯшед [ва ончиро, ки аз даст додаед, ҷуброн кунед]. Пас, Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва мұмминон корҳои шуморо хоҳанд дид ва ба зудӣ ба сўйи [Аллоҳ таолои] донои пинҳону ошкор бозгардонда мешавед, сипас Ӯ [дар қиёмат] шуморо аз ончи анҷом медодед, огоҳ месозад»

106. Ва гурӯҳи дигар [аз мутахаллифони Табук ҳастанд, ки сарнавишташон] мавкул [вобасташуда] ба фармони Аллоҳ таоло аст: ё азобашон мекунад ва ё тавбаашонро мепазирад. Ва Аллоҳ таоло донову ҳаким аст

107. Ва қасоне [аз мунофиқон ҳастанд], ки барои зиён расондан [ба мусулмонах] ва [тақвияти] куфру тафриқаафканӣ миёни мұмминон масциде соҳтанд, [то] камингоҳе бошад барои қасоне, ки бо Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз пеш дар ҷанг буданд ва, албатта, онон савганд ёд мекунанд, ки қасде ҷуз некӣ [ва хидмат] надоштаем. Ва Аллоҳ таоло гувоҳӣ медиҳад, ки онон, ҳатман, дурӯғӣ ҳастанд

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ  
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَرِّدُونَ إِلَى عِلْمِ الْحَيِّ  
وَالشَّهَدَةِ فَيَنِسْتَخَمُ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

وَأَخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا  
يُعَذَّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

وَالَّذِينَ أَخْتَدُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا  
وَكُفَّرُوا وَنَفَرُيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلُفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا  
الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ  
لَكَذِيبُونَ ﴿١٧﴾

108. Эй паёмбар! Ҳаргиз дар он масcid [ба намоз] наист, [зеро] шоистатар аст дар масциде [ба намоз] биистй, ки аз рӯзи нахуст бар пояи парҳезгорӣ бино шудааст. [Ore, масциди Қубост] Ки дар он, мардоне ҳастанд, ки дӯст медоранд, ки [аз гуноҳу олудагӣ] поку покиза гарданд. Ва Аллоҳ таоло покизагонро дӯст медорад

109. Оё касе, ки бунёни [кори] хешро бар пояи парҳезгорӣ ва хушнудии Аллоҳ таоло бино ниҳода, беҳтар аст ё касе, ки бунёни хешро бар лаби партгоҳи фурӯрехтание бино ниҳодааст ва бо он дар оташи дузах сарнагун мегардад? Ва Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгонро [ба сабаби куфру нифоқашон] ҳидоят намекунад

110. Он биное, ки онон бунён ниҳодаанд, пайваста дар дилҳояшон мояи тардид [ва нифоқ] хоҳад буд, магар онки дилҳояшон пора-пора шавад [ва бимиранд]. Ва Аллоҳ таоло донову ҳаким аст

لَا تَقْمُ فِيهِ أَبَدًا لَمْسِجِدٌ أُسِسَ  
عَلَى الْتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ  
تَقْعُمَ فِيهِ رِجَالٌ يُجْهُونَ أَنَّ  
يَنَظَّهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَاهِرِينَ ١٨

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَةً وَعَلَى تَقْوَىٰ  
مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا حَيْرًا مَّنْ  
أَسَسَ بُنْيَةً وَعَلَى شَعَاعًا جُرُفِ هَارِ  
فَأَنْهَارَ بِهِ فِي تَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٩

لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبَّةَ  
فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ٢٠  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

111. Бе тардид, Аллоҳ таоло аз муъминон чонҳо ва амволашонро ба [баҳои] инки биҳишт барои онон бошад, харидааст, ҳамон касоне, ки дар роҳи Аллоҳ таоло мечанганд ва [кофиронро] меқушанд ва [ё худ ба дasti онҳо] кушта мешаванд. [Ин подош] ба унвони ваъдаи росту дуруст дар Таврот ва Инчил ва Қуръон бар уҳдаи Ӯст. Ва кист, ки аз Аллоҳ таоло ба паймони хеш вафодортар аст? Пас, [эй муъминон] ба муомилае, ки бо Ӯ кардаед, шодмон бошед ва ин ҳамон [растагорӣ ва] комёбии бузург аст

112. [Онон, ки чунин подоше доранд, ҳамон] тавбакунандагон, парастишгарон, сипосгузорон, рӯзадорон, рукуъкунандагон, саҷдакунандагон, водорандагон ба корҳои писандида ва боздорандагон аз корҳои нописанд ва посдорони ҳудуд [ва аҳкоми] илоҳӣ ҳастанд. Ва он муъминонеро, [ки чунин ҳастанд, ба биҳишт] башорат бидех

113. Барои паёмбар ва касоне, ки имон оварданд, сазовор нест, ки барои мушрикон, пас аз инки бар эшон ошкор шуд, ки онон аҳли дузаханд, омурзиш бихоҳанд, ҳарчанд аз наздикон бошанд

\* إِنَّ اللَّهَ أَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
أَنفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَأْنَى لَهُمْ أَجْنَبَةً  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ  
وَيُقْتَلُونَ وَعُدُآ عَلَيْهِ حَقَّاً فِي  
الْتَّورَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ  
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا  
بِسَيِّعَكُمُ الَّذِي بَأْيَعْثُمْ بِهِ وَذَلِكَ  
هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٥﴾

الْتَّابِعُونَ الْعَدِيدُونَ الْحَمِيدُونَ  
السَّيِّحُونَ الْرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ  
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِونَ  
عَنِ النُّنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِلْحُدُودَ  
اللَّهُ رَبِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

مَا كَانَ لِلَّهِيِّ وَالَّذِينَ ظَاهَرُواْ أَنَّ  
يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ  
أُولَئِيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ  
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّمِ ﴿١٧﴾

114. Омурзишхоҳии Иброҳим барои падараш [Озар] чуз ба хотири ваъдае, ки ба ў дода буд, сурат нагирифт, вале ҳангоме ки барояш ошкор шуд, ки вай душмани Аллоҳ таолост, аз ў безорӣ чуст [ва барояш дуо накард]. Ба ростӣ, ки Иброҳим, басе ниёишгар ва бурдбор буд

115. Ва Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он нест, ки гурӯҳеро пас аз онки ҳидояташон кардааст, гумроҳ бигзорад. Магар онки чизеро, ки бояд [аз он] парҳез кунанд, барояшон равшан карда бошад [ва онон ба он амал накарда бошанд]. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

116. Дар ҳақиқат, фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таолост. [Ўст, ки] зинда мекунад ва мемиронад ва шумо ба чуз Аллоҳ таоло ҳеч корсозу ёваре надоред

117. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар паёмбар ва муҳочирин ва ансор, ки дар ҳангоми душворӣ [ғазваи Табук] аз Ў пайравӣ карданд, раҳмат овард, баъд аз онки наздик буд дилҳои гурӯҳе аз онон биллағжад [ва ба сабаби саҳтиҳои фаровон ҷиҳодро тарқ кунанд], пас, [боз] тавбаи ононро пазируфт. Бе тардид, Ў [нисбат] ба онон дилсӯз [ва] меҳруbon аст

وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارٌ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَيْمَهِ  
إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا  
بَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَذُورٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ  
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَكَلَهُ حَلِيمٌ<sup>۱۱۵</sup>

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ  
هَدَنَا لَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقَوْنَ  
إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ<sup>۱۱۶</sup>

إِنَّ اللَّهَ أَنْهَ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ يُحِيِّ وَمُمْيِتٌ وَمَا لَكُمْ  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
نَصِيرٌ<sup>۱۱۷</sup>

لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ  
وَالْمُهَجِّرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ  
أَتَبْعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ  
مَا كَادَ يَرْبِعُ قُلُوبٌ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ  
ثَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ<sup>۱۱۸</sup>

رَّحِيمٌ

118. Ва ба он се нафар, ки [аз ширкат дар ғазваи Табуқ] тахаллуф намуданд [ва пазириши тавбаашон ба таъхир афтод, низ лутфу эҳсон намуд], он гоҳ ки [мусулмонон аз онон, ки буриданд ва] замин боҳамаи фарохияш бар эшон танг шуд ва аз худ [низ] ба танг омаданд ва донистанд, ки аз Аллоҳ таоло чуз ба сўйи худи Ў паноҳе нест. Пас, [Аллоҳ таоло бо баҳшиши хеш] ба онон бозгашт, то тавба кунанд [ва аз эшон даргузашт]. Яқинан, Аллоҳ таоло аст, ки тавбапазири меҳруbon аст

119. Эй қасоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бо ростгӯён бошед

120. Сазовор нест, ки аҳли Мадина ва аъроб [-и бодиянишин] перомуни эшон аз [ҳамроҳӣ бо] Расулуллоҳ бозмонанд ва ҳифзи чони хешро муқаддам бар ў шуморанд, зоро дар роҳи Аллоҳ таоло ҳеч ташнагӣ ва ранҷу гурӯsnагie ба онон намерасад ва дар ҳеч маконе, ки кофиронро ба хашм меоварад, қадам намегузоранд ва аз душман ҳеч [шикаст ва] зарбае намехӯранд, магар инки ба [подоши] он кори шоиста барояшон сабт мешавад. Баростӣ, ки Аллоҳ таоло подоши нақуқоронро зоеъ намегардонад

وَعَلَى الْشَّالِقَةِ الَّذِينَ حُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا  
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ إِيمَانَ رَحْبَةٍ  
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَلُّوا أَنْ  
لَا مُلْجَأً مِنْ أَلَّا إِلَيْهِ تُمَلِّأَ  
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ

الرَّحِيمُ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُ أَلَّهُ  
وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ  
مِنْ أَلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْجِبُوا بِأَنفُسِهِمْ  
عَنْ نَفْسِهِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا  
يُصِيبُهُمْ ظُلْمًا وَلَا نَصْبٌ وَلَا  
مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَظْهُرُونَ  
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ  
مِنْ عَدُوٍّ تَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ  
عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ

121. Ва ҳеч моли кучак ва бузургеро [дар роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ намекунанд ва [дар роҳи чиҳод] аз ҳеч сарзамине намегузаранд, магар инки [подошаш] бар эшон сабт мешавад, то Аллоҳ таоло подоши накутарин кирдорошонро ба онон бидиҳад

122. Ва сазовор нест, ки мӯъминон ҳамагӣ раҳсипор [-и чиҳод] шаванд. Пас, чаро аз ҳар гурӯҳе аз онон иддае раҳсипор намешаванд [ва иддае низ ҳамроҳи паёмбар намемонанд], то [ба сабаби ончи аз маҳзараш фаро мегиранд] дар ин огоҳӣ биёбанд ва қавми худро вақте ба сӯяшон бозгаштанд, бим диҳанд? Бошад, ки онон [аз кайфари илоҳӣ битарсанд ва] бипарҳезанд

123. Эй касоне, ки имон овардаед, бо кофироне, ки наздики [маҳалли зиндагии] шумо ҳастанд, бичангед [то хатарашонро рафъ намоед] ва онон бояд дар шумо шиддату хушунат биёбанд ва бидонед, ки Аллоҳ таоло бо парҳезгорон аст

124. Ва ҳангоме ки сурае нозил мегардад, бархе аз онон [ба дигаре] мегӯянд: « Ин сура ба имони кадом яке аз шумо афзуд? Аммо касоне, ки имон овардаанд, бар имонашон меафзояд ва [ба он] шодмон мегарданд

وَلَا يُنِفِّقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا  
كَبِيرَةً وَلَا يُقْطِعُونَ وَادِيَاءً إِلَّا  
كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْرِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾

\*وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافِرَةً  
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ  
طَالِفَةً لِيَتَّهَمَهُوا فِي الَّذِينَ وَلَيَنْدَرُوا  
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْدَرُونَ ﴿١٢٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ  
يَلْوَثُكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلَيُجِدُوا  
فِيهِمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَيَنْهُمْ مَنْ  
يَقُولُ أَيُّكُمْ رَازَدَتْهُ هَذِهِ إِيمَنَّا  
فَأَمَّا الَّذِينَ إِيمَنُوا فَرَازَدُهُمْ إِيمَنَّا  
وَهُمْ يَسْبِّشُرُونَ ﴿١٢٩﴾

125. Ва аммо касоне, ки дар дилхояшон беморй [шакку нифоқе] аст, пас, палидй бар палидияшон меафзояд ва дар ҳоле ки кофиранд, мемиранд

126. Оё онон намебинанд, ки ҳар сол як ё ду бор озмоиш мешаванд? Аммо на тавба мекунанд ва на панд мепазиранд

127. Ва ҳангоме ки сурاء нозил мешавад [ки аҳволи мунофиқонро баён намудааст], баъзе аз онон ба баъзи дигар нигоҳ мекунанд [ва мегўянд]: «Оё касе шуморо мебинад»? Сипас [махфиёна аз он маҷлис] бозмегарданд. Аллоҳ таоло дилхояшонро [аз хайру ҳидоят] бозгардондааст, зеро онон гурӯҳе ҳастанд, ки намефаҳманд

128. Яқинан, паёмбаре аз [миёни] худи шумо ба сўятон омад, ки ранҷидиданатон бар ў [гарону] душвор аст ва бар [ҳидояти] шумо саҳт исрор дорад ва [нисбат] ба мұмминон дилсўз [ва] меҳрубон аст

129. Пас, [эй паёмбар] агар [мушрикон ва мунофиқон аз ҳақ рўйгардон шуданд, бигў: «Аллоҳ таоло барои ман коғист. Ҳеч маъбуде [барҳақ] чуз ў нест, танҳо бар ў таваккал кардам ва ў Парвардигори Арши бузург аст»

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَلَّ وَهُمْ كُفَّارُونَ ﴿١٦٥﴾

أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْسَدُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَدْكُرُونَ ﴿١٦٦﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هُلْ يَرَنُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ آنْصَرُهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْهَمُونَ ﴿١٦٧﴾

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

فَإِنْ تَوَلُّوْنَا فَقُلْ حَسِيْبِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦٩﴾

## Сураи Юнус

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Алиф, лом, ро. Их [Куръон] китобест, ки оёти он истехком ёфтааст ва сипас аз чониби ҳакими огоҳ ба равшанӣ баён шудааст

2. [Паёми паёмбар ин аст] Ки чуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид, ман аз сӯйи ӯ бароятон бимдиҳанда ва башоратгар ҳастам

3. Ва ин ки аз Парвардигоратон омурзиш бихоҳед, сипас ба даргоҳаш тавба кунед, то шуморо [дар зиндагии дунё] то саромади муайяне ба хайру хубӣ баҳраманд созад ва ба ҳар бофазилате [ки яктонастӣ ва нақуқорӣ пеша кардааст, подошу] фузунӣ баҳшад. Ва агар [аз имон] рӯ бигардонед, [бидонед, ки ман] ба ростӣ, бароятон аз азоби рӯзе саҳмгин метарсам

الرَّبُّ الَّذِي أَنزَلَ لِكُنَّا مِنْ كِتَابٍ حَكِيمٍ ﴿١﴾

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْنَا رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَنَّا أَنذَرْنَا النَّاسَ وَبَشَّرْنَا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّا لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكُفَّارُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّؤْمِنٌ ﴿٢﴾

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ يَوْمٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مَنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

4. [Шумо эй мардум] Бозгаштатон ба сүйи Аллоҳ таоло аст ва Ү бар ҳар чизе тавоност

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جِيْعَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا  
إِنَّهُ وَيَعْدُ أُولَئِكَ نُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ  
مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا  
يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

5. Огох бошед! Онҳо [куфрро] дар синаҳояшон ниҳон мекунанд, то онро аз Ү [Аллоҳ таоло] пинҳон доранд. Огох бошед! Он гоҳ ки онон ҷомаҳояшонро бар сар мекашанд, Аллоҳ таоло он чи пинҳон месозанд ва он чи ошкор медоранд, [ҳамаро] медонад. Бе тардид, Ү ба асрори синаҳо доност

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَّعَةً  
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْمَلُوا  
عَدَدَ الْأَيْتَمِينَ وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
ذَلِكَ إِلَّا بِالْحُقْقِ يَفْصِلُ الْأَيْتَمَ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

6. Ва ҳеч чунбандае дар замин нест, магар [ин ки] рӯзиаш бар уҳдаи Аллоҳ таоло аст ва [Ү] қароргоҳ ва маҳалли маргашро медонад. Ҳама [инҳо] дар китобе равшан [сабт] аст

إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ أَيَّامِ وَالنَّهَارِ وَمَا  
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَا يَكِيدُ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

7. Ва Үст, ки осмонҳо ва заминро дар шаш рӯз оғариd ва [пеш аз он] Арши Ү бар об буд, то шуморо биозмояд, ки кадоматон нақуортаред. Ва агар [ба мушрикон] бигүед: «Шумо пас аз марг барангехта мешавед», касоне, ки куфр варзиданд мегүянд: «Ин [Қуръон чизе] нест, магар чодуе ошкор»

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ  
هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَلَقُلُونَ ﴿٧﴾

8. Ва агар мо азобашонро то чанд муддате ба таъхир андозем, албатта,[аз рўйи тамасхур] мегўянд: «Чи чизе монеъи [вуқуъи] он шуда аст?» Огоҳ бошед! Рўзе, ки [азоб] ба суроғашон биёяд, аз онон бозгардонида наҳоҳад шуд ва он чиро ба масхара мегирифтанд, домангирашон хоҳад шуд

9. Ва агар аз ҷониби хеш раҳмате ба инсон бичашонем, сипас онро аз ў бигирем, ҳатман, дилсард [ва] носипос мегардад

10. Ва агар пас аз ранҷе, ки ба ў расидааст, неъмате ба ў бичашонем, ҳатман, мегўяд: «Сахтиҳо [ва ногуориҳо] аз ман дур шуд». Ҳакқо, ки ў шодмону фахрфурӯш аст

11. Магар қасоне, ки шикебой намуданд ва корҳои нек карданд. Барои эшон омурзишу подоши бузурге [дар пеш] аст

12. Ва [эй паёмбар] мабодо [иблиғи] бархе аз он чиро, ки ба сўят ваҳӣ мешавад, тарк кунӣ ва синаат аз он ба танг ояд, ки [мушрикон] мегўянд: «Чаро ганҷе бар ў нозил нагаштааст ё фариштае бо ў наёмдааст»? Ҷуз ин нест, ки ту фақат бимдиҳандай ва Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузори ҳар чизест

أَوْلَئِكَ مَا وَلَهُمُ الْكَارُ بِمَا كَانُوا

يَكُنْ سِبُونَ ﴿٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

دَعَوْنَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  
وَتَحْيِيَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَالِيُّ دَعْوَنَاهُمْ  
أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

\*وَلَمْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَشَرَّ  
أَسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ  
أَجَاهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا  
فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنَ أَصْرَرَ دَعَانَا  
لَهُبَيْهَهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَأَمَّا  
كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَرُهُ مَرَّ كَانَ لَمْ  
يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ وَكَذَلِكَ زُرْقَهُ  
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

13. Ё мегўянд: «[Мұхаммад] Он [китоб]-ро барсохтааст». Бигү: «Агар рост мегўед, даҳ сурә барсохта ҳаммонанди он биёваред ва ба қуз Аллоҳ таоло ҳар киро метавонед, ба ёрій бихонед»

14. Пас, ағар онон даъвататонро напазириуфтанд, бидонед, ки [Құръон] фақат ба илми Аллоҳ таоло нозил шудааст ва ин ки ҳеч маъбude [барҳақ] қуз Ү нест. Пас, оғэ таслим [-и амри Аллоҳ таоло ва паёмбар] мешавед?

15. Касоне, ки зиндагии дунё ва тачаммули онро меҳоҳанд, [подоши] корҳояшонро дар ин [дунё] ба тамомий ба онон мәдиҳем ва дар он [подош ҳеч] каму косте наҳоҳанд дид

16. Инон касоне ҳастанд, ки дар охират ба қуз оташ [-и дузах ҳеч насибе] наҳоҳанд дошт ва он чи дар дунё анчом додаанд, бар бод рафтааст ва он чи мекарданд, табоҳ аст

وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْفُرْقَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَمَّا ظَلَمْنَا وَجَاءَنَاهُمْ رُسُلُّهِ بِالْبَيِّنَاتِ  
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ تَحْزِيرُ الْقَوْمَ  
أَمْجَرِيَنَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ  
مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ عَيَّانُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ  
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَثْتَ بِقُرْءَانٍ  
عَيْرِ هَذَا أَوْ بَيْلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي  
أَنْ أُبَدِّلَهُ وَمِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعَ  
إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ  
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨﴾

فُلَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ  
وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْ فِيهِمْ  
عُمَراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾

17. Оё касе [паёмбар], ки далели ошкоре [Қуръон] аз Парвардигораш дорад ва шоҳиде [Чабраил] аз ҷониби Ў [Аллоҳ таоло] онро меконад, [ҳаммонанди кофирони гумроҳ аст] ва ҳол он ки пеш аз он низ Мӯсо роҳнамо ва мояни раҳмат [- и эшон] буд. Ионон [мусулмонаон] ба он [китоб] имон доранд ва ҳар касе аз гурӯҳҳо[-и муҳталифи мушрикон], ки ба он куфр биварзад [ва инкораш кунад], оташи дузах ваъдагоҳи ўст. Пас, [эй паёмбар] аз [Қуръон ва ҳақиқати ваъдаҳои] он дар тардид мабош. Бе тардид, он [китобе] росту дуруст аз сӯи Парвардигори туст, вале бештари мардум имон намеоваранд

18. Ва кист ситамгортар аз он кас, ки [бо нисбат додани фарзанд ё шарик] бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад? Онон [рӯзи қиёмат] бар Парвардигорашон арза мешаванд ва гувоҳон [паёмбарон ва фариштагон] мегӯянд: «Инҳо ҳамон касоне ҳастанд, ки бар Парвардигорашон дурӯғ мебастанд». Ҳон! Лаънати Аллоҳ таоло бар ситамгорони [мушрик] бод!!

19. [Ҳамон] касоне, ки [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва онро мунҳариф мекоҳанд ва онон худ охиратро бовар надоранд

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ أُنذِرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًاً أَوْ كَذَبَ بِإِيمَانِهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ  
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ هَذُولَاءِ  
شُفَعَوْنَآ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ  
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي  
الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
يُنَتَّرُكُونَ ﴿١٨﴾

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً  
فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ  
رَبِّكَ لَفَضَّيْتَهُمْ فِيمَا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

20. Онон дар замин нотавонкунанда [-и Аллоҳ аз азоби хеш] нестанд ва ҷуз Аллоҳ таоло дӯстоне надоранд. Азоб бар эшон дучанд мешавад, [чаро ки] онон на тавони шунидан [-и ҳақро] доштанд ва на [ҳақоикро] медианд

21. Инонанд, ки ба хеш зиён заданд ва дурӯғхое, ки мебофтанд, [ҳама] маҳву нобуд шуд

22. Ногузир онон дар охират аз ҳама зиёнкортаранд

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا أَلْعَبُ بِلِلَّهِ فَإِنَّهُ رَءُوفٌ

إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٦﴾

وَإِذَا أَدْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ

ضَرَّاءٍ مَسْتَهِمْ إِذَا أَهْمَ مَكْرُورِيَّةً إِيمَانَنَا

قُلْ أَللَّهُ أَكْرَمُ مَكْرُورًا إِنَّ رُسُلَنَا

يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٧﴾

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَنَّهَا رِيحٌ

عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ

مَكَانٍ وَظَلَّوْا أَنَّهُمْ أُجِيطُ بِهِمْ دَعْوَأُ

اللَّهُ خُلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يَأْنِجِيتَنَا

مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ

الشَّاكِرِينَ ﴿٨﴾

فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَعْنُونَ فِي الْأَرْضِ

بِعَيْرٍ حَقِيقٍ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا

بَعْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ

الَّذِينَ لَمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَبْيَثُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

23. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд ва дар баробари Парвардигорашон фурӯтаний намудаанд, инон яқинан биҳиштианд [ва] ҳам инон дар он ҷовидонанд

24. Масали ин ду гурӯх [кофиру муъмин] ҳаммонанди нобино ва ношунаво [аз як сӯ] ва бино ва шунаво [аз сӯйи дигар] аст. Оё бо яқдигар баробаранд? Оё панд намегиред?

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا كَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ  
مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَظَ بِهِ تَبَاثُ  
الْأَرْضَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَمُ  
حَتَّىٰ إِذَا أَخْدَتِ الْأَرْضُ رُحْرُفَهَا  
وَأَرْيَتَ وَطْنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ  
عَلَيْهَا أَنْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا  
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَعْنِ  
بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ تُعَصِّلُ الْأَيَّتِ لِقَوْمٍ  
يَنْفَخُونَ ﴿٤٦﴾

25. Ва ба ростӣ Mo Нуҳро ба сӯйи қавмаш фиристодем [бо ин паём], ки: «Ба ростӣ, ки ман бароятон бимдиҳандае ошкорам

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي  
مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

26. Ҷуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид ман аз азоби рӯзе дарднок бар шумо метарсам»

\*لَذَنِينَ أَحَسَنُوا الْحُسْنَى وَزَيَادَةً وَلَا  
يَرْهُقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذَلَّةٌ أَوْ لَتِكٌ  
أَصْحَابُ أَجْبَانَةٍ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٤٧﴾

27. Бузургоне аз қавми ў, ки куфр варзида буданд, [дар посух] гуфтанд: «Туро ҷуз башаре ҳаммонанди хеш намебинем ва ба ҷуз фурӯмоягони мо [он ҳам надониста ва] насанчида [каси дигареро] намебинем, ки аз ту пайравӣ карда бошад ва бароятон [ҳеч] бартарие бар худ намебинем, балки шуморо дурӯғгӯ мепиндорем»

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ  
بِمِثْلِهَا وَتَرَكْهُمْ ذَلَّةً مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَعْشَيْتُ وُجُوهُهُمْ  
قِطْعًا مِنْ أَلَيْنِ مُظْلِمًا أَوْ لَتِكٌ  
أَصْحَابُ الْأَنْارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٤٨﴾

28. [Нүх] гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигүед, [ки] агар аз сўйи Парвардигорам далел [-у муъчизай] ошкоре дошта бошам ва Ў аз чониби хеш ба ман раҳмате [ нубувват] аз диди шумо пўшида бошад, оё мө метавонем ба [пазириши] он водоратон кунем ва ҳол он ки кароҳат доред?

29. Ва эй қавми ман, барои ин [рисолат ман ҳеч сарват] ва моле аз шумо дарҳост намекунам. Подоши ман ҷуз бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло нест ва касонеро, ки имон овардаанд, аз худ намеронам. Бе тардид, [рӯзи қиёмат] онон мулоқоткунандаи Парвардигори хешанд, vale ман шуморо гурӯҳе мебинам, ки нодонӣ мекунед

30. Ва эй қавми ман, агар ман ононро тард кунам, кист, ки маро дар баробари [кайфари] Аллоҳ таоло ёрӣ кунад? Пас, оё панд намегиред?

31. Ва ба шумо намегӯям, ки ганчинаҳои Аллоҳ таоло назди ман аст ва ғайб намедонам ва намегӯям, ки ман фариштаам ва дар бораи касоне, ки ба ҷашми шумо ҳақир меоянд, намегӯям, ки Аллоҳ таоло ҳайре насибашон наҳоҳад кард. Аллоҳ таоло ба он чи дар дилҳои эшон аст, огоҳтар аст. [Агар чунин бигӯям] Дар он сурат, ҳатман, аз ситамгорон ҳоҳам буд»

وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا لَمْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَعَكَانَتُهُمْ أَنْتُمْ وَشَرِكَاؤُكُمْ فَرِزَلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرِكَاؤُهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٧﴾

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨﴾

فُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيُقْتَلُونَ اللَّهُ فَقْلُ أَفَلَا تَتَقْوَنَ ﴿٩﴾

32. [Қавмаш] Гуфтанд: «Эй Нуҳ, ба ростй, ки бо мо чидол кардй ва бисёр [хам] чидол кардй, пас, агар рост мегүй, он чи [аз азоб]-ро, ки ба мо ваъда медиҳй, биёвар»

33. [Нуҳ] Гуфт: «Танҳо Аллоҳ таоло аст, ки агар бихоҳад, онро бар [сари] шумо меоварад ва шумо очизкунанда [-и Ў аз азоб кардан] нестед

34. Ва агар ман бихоҳам насиҳататон кунам, насиҳат кардани ман суде бароятон надорад, агар Аллоҳ таоло бихоҳад [ки нобуду] гумроҳатон созад. Ў Парвардигори шумост ва [ҳамагӣ] ба сӯяш бозгардонда мешавед»

35. Оё [мушрикон] мегӯянд: «Ў [Мұхаммад] ин суханонро ба дурӯғ ба Аллоҳ таоло нисбат додааст? Бигү: «Агар ман инҳоро аз пеши худ сохта бошам ва ба Ў нисбат диҳам, гуноҳаш бар [уҳдаи] ман, ва[-ле] ман аз гуноҳони шумо безорам»

36. Ва ба Нуҳ ваҳй шуд, ки: «Аз қавми ту ҷуз қасоне, ки имон овардаанд, дигар ҳеч кас имон намеоварад, пас, бар он чи мекарданд, ғам махӯр

فَذَلِكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا ذَرَأْتُمْ  
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلُّ فَإِنَّمَا  
تُصَرِّفُونَ ﴿٢٦﴾

كَذَلِكَ حَقَّ كِلَمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ  
فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

فُلْ هَلْ مِنْ شَرَكَاهُكُمْ مَنْ يَبْدُؤْ  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فُلْ اللَّهُ يَبْدُؤْ  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنَّمَا تُوْفَكُونَ ﴿٢٨﴾

فُلْ هَلْ مِنْ شَرَكَاهُكُمْ مَنْ يَهْدِي  
إِلَى الْحَقِّ فُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ  
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمْ  
لَا يَهْدِي إِلَّا أَنَّهُ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ  
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٩﴾

وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الْأَطْرَافَ  
لَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ بِمَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

37. Ва [акнун] киштиро зери назари  
Мо ва ба вахъ [ва роҳнамой]-и Мо  
бисоз ва дар бораи қасоне, ки ситам  
карданд, бо Ман сухан магӯ [чаро ки]  
онҳо, ҳатман, ғарқшуданӣ ҳастанд»

38. Ва [Нуҳ] киштиро месоҳт ва гоҳе  
бузургоне аз қавмаш бар ў  
мегузаштанд, масхарааш  
мекарданд. [Ӯ] Мегуфт: «Агар моро  
масхара мекунед, мо низ [ба  
ҳангомаш] ба ҳамон сурате, ки моро  
масхара мекунед, шуморо масхара  
ҳоҳем кард

39. Ба зудӣ хоҳед донист, ки азоби  
[илоҳӣ] суроғи чи қасе меояд, ки  
хораш созад ва азобе пойдор бар ў  
фуруд ояд»

40. [Ин ҳолат ҳамчунон идома дошт]  
то замоне, ки фармон [и азоб] фаро  
расид ва [об аз] танӯр ҷӯшидан  
гирифт. [Ба Нуҳ] гуфтем: «Аз [аз  
ҳайвонот] як ҷуфт [нар ва мода] дар  
он [кишти] савор кун ва [ҳамчунин]  
хонадонатро, ба ҷуз қасе, ки ваъда [-  
и ҳалоқ] қаблан бар ў муқаррар  
шудааст ва [низ] қасонеро, ки имон  
овардаанд [низ савор кун]». Ва ҷуз  
иддаи андаке ҳамроҳи ў имон  
наоварда буданд

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ  
يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبٌ فِيهِ  
مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿٢٧﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَلَهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ  
مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴿٢٨﴾

بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا  
يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا  
يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ  
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

41. [Нүх] Гуфт: «Дар он [киштй] савор шавед. Ҳаракат ва таваққуфаш ба ном [-у хости] Аллоҳ таоло аст. Бе тардид, Парвардигорам омурзандаву меҳрубон аст»

42. Ва он [киштй] ононро дар миёни амвочи кӯҳпайкаре [пеш] мебурд ва Нүх писарашро, ки дар каноре [истода] буд, садо зад: «Писарам, бо ми савор шав ва ҳамроҳи кофирон мабош»

43. [Писари Нүх] Гуфт: «Ба кӯҳе паноҳ ҳоҳам бурд, ки аз об ҳифзам кунад». [Нүх] Гуфт: «Имрӯз ҳеч нигаҳдоранде дар баробари фармони Аллоҳ таоло нест, магар касе, ки [Аллоҳ таоло] ба ў раҳм кунад». Ва[-ле ногоҳ] мавҷ дар миёни он ду фосила андоҳт, пас, [вай низ] аз ғарқшудагон гардид

44. Ва гуфта шуд: «Эй замин, обатро фурӯ бар ва эй осмон [аз боридан] боз ист ва об фурӯ нишастан ва кор ба анҷом расид ва [киштй] бар [кӯхи] Ҷудӣ қарор гирифт ва гуфта шуд: «Дурӣ [аз раҳмати илоҳӣ] бар гурӯҳи ситамгорон бод!»

45. Ва Нүх Парвардигорашро нидо доду гуфт: «Парвардигоро, писарам аз хонадони ман аст ва бе гумон, ваъдаи Ту [дар бораи начоти хонадонам] ҳақ аст ва Ту беҳтарин доварӣ»

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ  
عَمَلُكُمْ أَتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ  
وَأَنَا بِرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ  
تُسْمِعُ الصَّمَدَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي  
الْعُمَّى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٤٣﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا  
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفَسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا  
سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ  
خَسِيرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا  
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

46. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Нух, дар ҳақиқат, ў аз хонадони ту нест. [Кирдори] Ў кирдори Ношоиста аст. Пас, чизеро, ки ба он дониш надорӣ, аз Ман маҳоҳ. Ман туро панд медиҳам, ки мабодо аз ҷоҳилон боши»

47. [Нух] Гуфт: «Парвардигоро, ман ба Ту паноҳ мебарам, ки аз Ту чизе бихоҳам, ки ба он донише надорам ва агар маро набахшӣ ва бар ман раҳм накунӣ, аз зиёнкоронам»

48. Гуфта шуд: «Эй Нух, бо [амнияту] саломатӣ аз ҷониби Мо ва [низ ҳамроҳ бо] баракатҳои [фаровон] бар ту ва бар гурӯҳҳо, ки ҳамроҳат ҳастанд, [бар замин] фуруд о ва гурӯҳҳо [низ] ҳастанд, ки ба зудӣ ононро [аз неъматҳо] баҳраманд месозем, сипас азоби дардноке аз сӯи Мо ба онон ҳоҳад расид»

49. [Эй паёмбар] Инҳо аз хабарҳои ғайб аст, ки онро ба ту ваҳӣ мекунем. На ту онҳоро пеш аз ин медонистӣ ва на қавмат, пас, [бар озорашон] шикебой кун. Яқинан, оқибати [наку] аз они парҳезгорон аст

50. Ва ба сӯи қавми Од бародарашон Ҳудро [фиристодем, ки] гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед, ки маъбуд [-и барҳақ]-е ҷуз Ӯ надоред [ва] шумо [дар ширк ба Аллоҳ таоло] дурӯғбофоне беш нестед

وَإِمَّا تُرِبَّتَكَ بَعْضُ الَّذِي نَعْدَهُمْ أَوْ  
نَتَوْفِيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَنَّهُ  
شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٦﴾

وَلَكُلُّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ  
فُضِّلُّهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ ﴿٢٠﴾

فُلْ لَا آمِلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا  
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا  
جَاءَ أَجَاهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً  
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢١﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابٌ وَّبَيَّنَّا  
أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ  
أَمْجَرِمُونَ ﴿٢٢﴾

51. «Эй қавми ман, барои [расонидани] ин [даъват] аз шумо подоше наметалабам. Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] касест, ки маро оғарид. Оё намеандешед?

52. Ва эй қавми ман, аз Парвардигоратон талаби омурзиш кунед, сипас ба сўйи Ў бозгардед [ва тавба кунед], то [борони] осмонро паёпай бар шумо бифиристад ва неруе бар неруятон биафзояд ва гунаҳкорона [аз ҳақ] рўй нагардонед»

53. Онон гуфтанд: «Эй Ҳуд, бароямон далели равшане наовардай ва мо ба [хотири] гуфтори ту маъбудонамонро раҳо намекунем ва ба ту имон намеоварем

54. [Мо чизе] Ҷуз ин намегўем, ки бархе аз маъбудонамон ба ту газанде расондаанд [ва девона шудай]. [Ҳуд] Гуфт: «Аллоҳро гувоҳ мегирам ва шумо [низ] гувоҳ бошед, ки ман аз он чи [ба Аллоҳ таоло] шарик қарор медиҳед, безорам

55. Пас, ҳамагӣ дар бораи ман найранг кунед ва муҳлататам надиҳед

56. Ман бар Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ману шумост, тавакkal кардам. Ҳеч ҷунбандае нест, магар ин ки дар зери қудрат ва фармонравои Ӯст. Бе тардид, Парвардигорам бар роҳи рост аст

أَئُمْ إِذَا مَا وَقَعَ عَامِنْتُم بِهِ عَالَّقَنْ  
وَقَدْ كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٦١﴾

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْقُوا عَذَابَ  
الْحَلْدِ هُلْ تُبْخَرُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ  
تَكُنْ سِبُونَ ﴿٦٢﴾

\*وَيَسْتَبِّئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي  
وَرِبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ  
بِعُجِزِينَ ﴿٦٣﴾

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي  
الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَوْ أَنْدَامَةَ  
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْقُسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَكِنْ  
أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

هُوَ يُحِيٰ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٦﴾

57. Пас, агар рўй бигардонед,  
[бидонед, ки] ман яқинан, он чиро, ки  
ба хотираш ба сўйи шумо фиристода  
шудаам ба шумо расонидам ва  
Парвардигори ман, қавме ғайр аз  
шуморо чонишинатон мекунад ва  
шумо наметавонед ҳеч зиёне ба ӯ  
бирасонед, [чароки] бе тардид,  
Парвардигорам бар ҳар чиз нигахбон  
аст»

58. Ва ҳангоме ки фармони [азоби]  
Мо фаро расид, Ҳуд ва касонеро, ки  
ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба  
раҳмате аз [чониби] хеш начот  
додем ва ононро аз азоби саҳт  
раҳонидем

59. Ва ин [қавми] Од буданд, ки оёти  
Парвардигорашибонро инкор карданд  
ва аз паймбаронаш нофармонӣ  
намуданд ва аз фармони ҳар  
саркаши ситеzagare пайравӣ  
карданд

60. Ва дар ин дунё ва рӯзи қиёмат  
[низ] лаънате ба дунболашон равон  
аст. Огоҳ бошед! Қавми Од ба  
Парвардигорашибон куфр варзишанд.  
Ҳон! Од – қавми Ҳуд [аз раҳмати  
илоҳӣ] дур бод!

يَأَيُّهَا أَنَّاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةً  
مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَآءٌ لِمَا فِي الْصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ يَعْصِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَا لَكَ  
فَلَيَقْرَرُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ ﴿٥٨﴾

فُلْ أَرْعَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ  
رَزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ  
إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ  
تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

وَمَا ظَلُّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو  
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

61. Ва ба сўйи [қавми] Самуд бародарашон Солеҳро [фиристодем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман Аллоҳро бипарастед, ки чуз ў маъбуде [бар ҳақ] надоред. Ў шуморо аз замин падид овард ва ободонии онро ба шумо vogузощт, пас, аз ў омурзиш биталабед, сипас ба сўяш бозгардед [ва тавба кунед]. Бе тардид, Парвардигорам наздик [ва] ичобатгар аст»

62. Онон гуфтанд: «Эй Солеҳ, пеш аз ин ту миёни мо мояи умединорӣ будӣ. Оё моро аз парастиши он чи падаронамон мепарастиданд, бозмединорӣ? Ва ба ростӣ, мо аз он чи ба сўяш даъватамон мекунӣ, саҳт тардид дорем»

63. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигӯед,[ки] агар аз сўйи Парвардигорам далел [-у муъчизаи] ошкоре дошта бошам ва Ў аз чониби хеш ба ман раҳмате [нубуvvat] баҳшида бошад, пас, агар аз ў нофармонӣ кунам, чи касе маро дар баробари Аллоҳ таоло ёрӣ мекунад? Пас, шумо чуз зиёнкорӣ [чизе] бар ман намеафзоед

64. Эй қавми ман, ин модашутури Аллоҳ таоло аст, ки барои шумо нишонаест [бар дурустии даъватам], пас, бигзоред, то дар замини Аллоҳ таоло бичарад ва озоре ба ў нарасонед, ки [дар ғайри ин сурат] азобе зудрас шуморо фаро мегирад»

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوْ مِنْهُ  
مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا  
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ  
وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ  
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ  
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
مُّبِينٍ ﴿٦﴾

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٧﴾

الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَكَانُوا يَتَقَوَّنُونَ ﴿٨﴾

أَهُمُ الْبُشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ  
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

65. Пас, он [модашутур]-ро пай (захми) кардан, он гоҳ [Солеҳ ба онон] гуфт: «Се рӯз дар хонаҳоятон [аз неъматҳои дунё] баҳраманд гардед [ва пас аз он азоб хоҳад омад]. Их ваъдаест, ки дурӯғ наҳоҳад буд»

66. Пас, чун фармони [азоб]-и мо фаро расид, Солеҳ ва қасонеро, ки ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба раҳмате аз [ҷониби] хеш аз [азобу] расвоии он рӯз начот додем. Бе гумон, Парвардигорат ҳамон тавонманди шикастнопазир аст

67. Ва қасонеро, ки ситам карда буданд, бонг [-и маргбор]-е фаро гирифт, пас, дар ҷойи хеш ба рӯ афтоданд ва ҳалок шуданд

68. Чунончи гӯй дар он [диёр] набудаанд. Огоҳ бошед! [Қавми] Самуд ба Парвардигорашон куфр варзидаанд. Ҳон! Самуд [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод!

69. Ба ростӣ, фиристодагони Мо бо башорати [таваллуди фарзанд] назди Иброҳим омаданд, [ва] гуфтанд: «Салом [бар ту]». [Ӯ низ дар посух] Гуфт: «Салом [бар шумо]» ва дере напоид, ки [Иброҳим барояшон] гӯсолае бирён овард

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ  
جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي  
الْأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُ الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ شَرَكَاءً إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا  
الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَئِلَّا تَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَا يَدِتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

قَالُوا أَخْتَدَ اللَّهَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَهُوَ  
الْغَيْرُ لَهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ  
بِهَذَا أَنْقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرُرُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

70. Пас, чун дид ба сўйи он [ғизо] даст намебаранд [ва чизе намехӯранд], бо онон эҳсоси бегонагӣ кард ва [аз бими он ки қасди қатлашро дошта бошанд] аз онон тарсе ба дил гирифт.  
[Фариштагон] Гуфтанд: «Натарс, мо ба сўйи қавми Лут фиристода шудаём»

71. Ва ҳамсараваш [Сора, ки пушти парда] истода буд, [аз шунидани хабари таваллуди фарзанд] хандид, он гоҳ ўро ба Исҳоқ ва пас аз ў ба Яъқуб башорат додем

72. [Сора] Гуфт: «Эйвой бар ман! Оё дар ҳоле ки худам пиразанам ва ин шавҳарам пирамарде [фартут] аст, фарзанд мезоям? Ба ростӣ, ин чизе шигифтовар аст

73. [Фариштагон] Гуфтанд: «Оё аз фармони Аллоҳ таоло тааҷҷуб мекунӣ? Раҳмати Аллоҳ таоло ва баракоташ бар шумо ва аҳли хона бод! Бе тардид, ў сутудае бузургвор аст»

مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ  
نُذِيقُهُمُ الْعَذَابُ أَلَّا شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

\*وَأَنْلَى عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوحٍ إِذْ قَالَ  
إِلَقْوْمِهِ يَنَّقُومٌ إِنْ كَانَ كَبُرٌ عَلَيْكُمْ  
مَّقَامٍ وَتَذَكَّرِي بِإِيمَانِ اللَّهِ فَعَلَى  
اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوكُمْ أَمْرُكُمْ  
وَشَرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ  
عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ ثُمَّ أَضْرُوا إِلَيَّ وَلَا

تُنْظِرُونَ ﴿٧٧﴾

إِنْ تَوَلَّهُمْ فَمَا سَأَلَكُمْ مِّنْ أَجْرٍ  
إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرِتُ أَنْ  
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٨﴾

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي  
الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتِفَ وَأَغْرَقْنَا  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٩﴾

74. Пас, чун тарс аз [дили] Иброҳим [берун] рафт ва башорати [таваллуди фарзанд] ба ӯ расид, дар бораи [таъхир] азоб ё начоти мұмминони] қавми Лут бо мо баҳс [ва ба чуну чаро] пардохт

75. Ба ростй, ки Иброҳим бурдбору бисёрниёишгар ва бозоянда [ба даргоҳи Mo] буд

76. [Фариштагон гуфтанд] «Эй Иброҳим, аз ин [сухан] бигзар, [чаро ки] ба ростй, фармони [азоби] Парвардигорат фаро расидааст ва мусалламан, азобе бозгаштнапазир барояшон хоҳад омад»

77. Ва чун фиристодагони Mo назди Лут омаданд, аз [тасавури бешармии қавмаш нисбат ба] онон нигарон ва дилтанг шуд ва гуфт: «Имрӯз рӯзи бисёр саҳтест»

78. Ва қавми ӯ шитобон [ба қасди комчүй аз меҳмонахи Лут] ба [хонаи] ӯ ҳуҷум оварданд, дар ҳоле ки пеш аз он [низ] муртакиби корҳои зиште мешуданд. [Лут] Гуфт: «Эй қавми ман, инҳо дуҳтарони [уммати] ман ҳастанд; [бо эшон издивоҷ кунед]. Онон барои шумо покизатаранд, пас, аз Аллоҳ таоло битарсед ва маро дар [муқобили] меҳмонаном шармсor нақунед. Оё байни шумо марди хирадманде нест [ки шуморо аз ин кор боздорад]»?

ثُمَّ بَعْدَنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ  
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا  
بِمَا كَانُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ كَذَلِكَ نَظَّمْ  
عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ٦١

ثُمَّ بَعْدَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ  
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ بِغَایِتِنَا  
فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٦٢

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحُقْقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواْ  
إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ٦٣

قَالَ مُوسَى أَنْقُلُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا  
جَاءَهُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ  
السَّاحِرُونَ ٦٤

قَالُواْ أَجِئْنَا لِتَلْفِيتِنَا عَنَّا وَجَدْنَا  
عَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمَا  
الْكِبِيرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا  
بُؤْمِنِينَ ٦٥

79. Онон гуфтанд: «Ту худ медонӣ, ки мо ба духтарони [уммати] ту ниёзе надорем ва хуб медонӣ, ки мо чи меҳоҳем»

80. [Лут] Гуфт: «Кош, дар баробари шумо қудрате доштам ё метавонистам ба такягоҳи устуворе [ҳамчун хонавода ва қабилаам] паноҳ бибарам»

81. [Фариштагон] Гуфтанд: «Эй Лут, мо фиристодагони Парвардигорат ҳастем. Онон ҳаргиз ба ту даст намеёбанд, пас, вақте посе аз шаб гузарад, хонаводаатро [аз ин шаҳр берун] бибар ва ҳеч як аз шумо ба пушти сар нигоҳ накунад, магар ҳамсарат, ки он чи [аз азоб], ки ба онон мерасад, ҳатман, ба ў [низ] ҳоҳад расид. Дар ҳақиқат, ваъдагоҳашон субҳ аст. Оё субҳ наздик нест?»

82. Пас, чун фармони Мо фаро расид, он [сарзамин]-ро зерурӯ кардем ва бар онон сангилҳое паёпай боридем

83. [Сангҳое, ки] Назди Парвардигорат нишондор буд ва ин [азоби дарднок] аз ситамгорони [дигар, аз ҷумла Қурайш] дур нест

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَتُؤْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ

عَلَيْهِ ﴿٧٩﴾

فَلَمَّا جَاءَ الْسَّاحِرُّ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ

أَقْلُوا مَا أَنْشَمْ مُلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ  
الْسَّاحِرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِّلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُمْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرَيْرَةٌ مِنْ قَوْمِهِ

عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهُمْ أَنْ

يَعْتَنِيْهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ

وَإِنَّهُ رَلِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

84. Ва ба сўйи [қавми] Мадян бародарашон Шуайбро [фиристодем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед, ки ба чуз ў маъбуде [бар ҳақ] надоред ва паймона ва мизонро кам нақунед. Ба ростӣ, шуморо дар неъмат мебинем, ва[ле] аз азоби рӯзи фарогир бар шумо метарсам

85. Ва эй қавми ман, паймона ва мизонро бо адолат тамом [-у комил] бидиҳед ва колоҳои мардумро кам надиҳед ва дар замин ба фасод [-у гуноҳ] нақӯшед

86. Агар имон дошта бошед, он чи Аллоҳ таоло [пас аз таҳвили комили паймона аз қасби ҳалол] бароятон боқӣ мегузорад, беҳтар аст ва ман бар шумо нигаҳбон нестам»

87. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, оё намозат туро бар он медорад, ки [ба мо амр кунӣ, то] даст аз он чи падаронамон мепарстиданд, бардорем ё дар амволамон ҳар коре, ки меҳоҳем, нақунем? Ту, ки бурдбор [ва] хирадмандӣ [пас, чаро чунин мегӯй]?»

وَقَالَ مُوسَى يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ عَامَّةً  
إِنَّ اللَّهَ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ ﴿٨٦﴾

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا  
فِتْنَةً لِّلنَّاسِ الظَّلَمِينَ ﴿٨٧﴾

وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ﴿٨٨﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا  
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُونَانَ وَاجْعَلُوا  
بِيُونَانَ قِبْلَةً وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَشَرِّ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾

88. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигүед, [ки] агар аз сүйи Парвардигорам далел [-у мұyczизай] ошкоре дошта бошам ва аз чониби хеш рұзии нақуие ба ман ато карда бошад [он гоҳ чи мекунед]? Ва ман намехоҳам дар он чи шуморо аз он бозмедорам, бо шумо мухолифат кунам [вале худ анчомаш дихам]. То он чо дар тавон дорам, چуз ислоҳ намехоҳам ва тавфиқи ман танҳо ба [путфу хости] Худост, бар Ү таваккал кардам ва ба сүйи Ү бозмегардам

89. Ва эй қавми ман, душманы [ва мухолифат] бо ман сабаб нашавад, ки ҳаммонанди он чи ки ба қавми Нұх ё қавми Ҳуд ё қавми Солех расид, ба шумо [низ] бирасад ва [ба хусус азоби] қавми Лут [ки аз лиҳози замону макон] чандон аз шумо дур нест

90. Ва аз Парвардигоратон омурзиш бихоҳед, сипас ба сүйи Ү бозгардед [ва тавба кунед, ки] бе тардид, Парвардигорам меҳрубон [ва] дўстдор [-и тавбакунандагон] аст

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ عَانِيْتَ فِرْعَوْنَ  
وَمَلَأَهُ رِبَّنَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
رَبَّنَا لَيُضْلُّنَا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا  
أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ  
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا  
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

قَالَ قَدْ أُحِبِّتْ دَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا  
وَلَا تَثْبَعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

\*وَجَوَّنَا بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ  
فَأَتَبْعَثُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيَادًا  
وَعَدْرَوْا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ  
إِأْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الَّذِي عَانَيْتَ  
بِهِ بَئْتُوْ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

91. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, бисёре аз он чиро, ки мегүй, намефаҳмем ва яқинан туро дар миёни худ нотавон мебинем ва агар [эхтироми] қабилаат намебуд, мусалламан, сангсорат мекардем ва ту назди мо тавонманд [гаронқадр] нестй»

92. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, оё қабилаам назди шумо гиромитар аз Аллоҳ таоло аст, ки [фармони] ӯро [фаромӯш кардед ва] пушти сари хеш андохтаед. Бе тардид, Парвардигорам ба он чи анҷом медиҳед, иҳота дорад

93. Ва эй қавми ман, шумо ба равиши худ амал кунед, ман низ [ба равиши худ] амал меқунам. Ба зудӣ ҳоҳед донист, ки азоби расвокунанда бар чи касе фуруд меояд ва дурӯғгу кист. Шумо мунтазир бошед ва ман [низ] бо шумо дар интизорам»

94. Ва чун фармони Мо фаро расид, Шуайб ва касонеро, ки ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба раҳмате аз [чониби] хеш начот додем ва касонеро, ки ситам карданд, бонге [маргбор] фаро гирифт, пас, дар ҷои худ ба рӯ афтоданд ва ҳалок шуданд;

95. Чунон [мурданд] ки ӯй ҳаргиз дар он [диёр] набуданд. Ҳон! [Қавми] Мадян [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод! Чунончи [қавми] Самуд дур шуданд

إِنَّمَا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيَكَ بِمَنْذِنَكَ إِنْ كُونَ لَمْ

خَلَفْكَ عَاهَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

عَنْ عَائِتَتِنَا لَعَنِّيْلُونَ ﴿٧﴾

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبِئِّوْا صِدْقِ

وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّلَمِيْنَ فَمَا أَحْتَلَفُوا

حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي

بِيَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ ﴿٨﴾

إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ

فَسُكُلِ الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّكَ

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩﴾

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا

إِنَّمَا يَتَّسِعُ اللَّهُ فَتَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿١٠﴾

96. Ва ба ростӣ, Мӯсоро бо оёти худ ва далеле ошкор фиристодем

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

97. Ба сўйи Фиръавн ва бузургон [-у ашрофи қавм]-и ў, пас, онон аз фармони Фиръавн пайравӣ карданд ва фармони Фиръавн дуруст [ва бихрадона] набуд

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ إِعْآيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٧﴾

98. [Фиръавн] Рӯзи қиёмат пешопеши қавмаш меравад ва ононро ба оташ [-и дузах] ворид мекунад ва чи бад чойгоҳест, ки ба он ворид мешаванд!

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا

إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونَسَ لَمَّا ءَامَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَزْرِيِّ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٨﴾

99. Ва дар ин [дунё] ва рӯзи қиёмат, нафрин ба дунбол доранд ва чи бад армуғоне ба онон мебахшанд!

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَّا مَنَ فِي الْأَرْضِ

كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ

حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

100. [Эй паёмбар] Ин [бархе] аз хабарҳои он [сарзамиҳо ва] шаҳрҳост, ки онҳоро бароят бозгӯ мекунем, бархе аз онҳо [ҳанӯз] побарҷост ва [бархе дигар] вайрон [гаштааст]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ

الْلَّهِ وَبَعْدُ الْجِنَّسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

يَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾

101. Ва Мо ба эшон ситам накардем, балки онон [худ] ба хештан ситам карданд, пас, ҳангоме ки фармони Парвардигорат [барои азобашон] фаро расид, маъбудонашон, ки ба чойи Аллоҳ таоло меҳонданд, суде барояшон надоштанд [ва ёриашон надоданд] ва бар онон ҷуз ҳалокат [-у табоҳӣ] наафзууданд

فِي آنْطَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا تُعْنِي الْأَيَّتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

102. Ва чунин аст бозхости Парвардигорат, ки ахолии шаҳрҳоеро, ки ситамгор [у мушрик] буданд, фаро мегирифт. Бе гумон, бозхости ў дарднок ва саҳт аст

103. Яқинан, дар ин [достонҳо, панд ва] нишонаест барои касе, ки аз азоби охират метарсад. Он [рӯз] рӯзест, ки мардумро барои [ҳисобрасӣ дар] он ҷамъ мекунанд ва он [рӯз] рӯзест, ки [тамоми аҳли маҳшар] онро мебинанд

104. Ва Мо онро ҷуз то муддате муайян ба таъхир намеандозем

105. Рӯзе биёяд, ки ҳеч қас ҷуз ба иҷозати ў [Аллоҳ таоло] сухан намегӯяд, пас, бархе аз онон бадбаҳтанд ва [бархе дигар] некбаҳт

106. Аммо қасоне, ки бадбаҳт шуданд, [дузахианд ва] дар оташ барояшон [бо ҳар даму боздам] фарёду нолае аст

107. То осмонҳо ва замин [боқӣ] аст, дар он [азоб] ҷовидонанд, магар он ки Парвардигорат бихоҳад [ки муваҳҳидони гунаҳгорро аз дузах ҳориҷ созад]. Бе тардид, Парвардигорат он чиро, ки бихоҳад, анҷом медиҳад

فَهُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامَ الَّذِينَ  
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ فُلْ قَاتَنْتَظِرُوا إِلَيْ  
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٦٧﴾

ثُمَّ نُتَحِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا كَذَلِكَ  
حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

فُلْ يَتَأْتِيهَا أَنَّاسٌ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ  
مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ  
الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

وَإِنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا  
تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٠﴾

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْقُعُ  
وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ  
الظَّالِمِينَ ﴿٧١﴾

وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفَ  
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ  
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٧٢﴾

108. Ва аммо касоне, ки некбахт [ва саодатманд] шуданд, то осмонҳо ва замин [боқӣ] аст, ҷовидона дар биҳиштанд, магар он ки Парвардигорат биҳоҳад [ки муваҳҳидони гунаҳгорро пеш аз вуруд ба биҳишт дар дузах мӯҷозот кунад. Ин неъмат] бахшише бепоён аст

109. Пас, аз [ботил будани] он чи инон [мушрикон] мепарастанд, дар тардид мабош. Онон ин маъбудонро намепарастанд, магар ба ҳамон шакле, ки падаронашон [ниز] пештар мепарастиданд ва Mo саҳмашонро [аз азоб] бекамукост ба онон хоҳем дод

فُلْ يَتَأْيِهَا الْنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ أَحْقُقُ

مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

يَضْلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِوَكِيلٍ ﴿١٦٨﴾

وَأَنْتَعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ

يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ ﴿١٦٩﴾

## Сураи Худ

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Алиф, лом, ро. Ин [Куръон] китобест, ки оёти он истеҳқом ёфтааст ва сипас аз чониби ҳакими огоҳ ба равшаний баён шудааст

2. [Паёми паёмбар ин аст] Ки чуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид, ман аз сўйи Ў бароятон бимдиҳанда ва башоратгар ҳастам

3. Ва ин ки аз Парвардигоратон омурзиш бихоҳед, сипас ба даргоҳаш тавба кунед, то шуморо [дар зиндагии дунё] то саромади муайяне ба хайру хубӣ баҳраманд созад ва ба ҳар бофазилате [ки яктонастӣ ва нақуқорӣ пеша кардааст, подошу] фузунӣ баҳшад. Ва агар [аз имон] рӯ бигардонед, [бидонед, ки ман] ба ростӣ, бароятон аз азоби рӯзе саҳмгин метарсам

4. [Шумо эй мардум] Бозгаштатон ба сўйи Аллоҳ таоло аст ва Ў бар ҳар чизе тавоност

الرَّكِتَبُ أَحْكَمَتْ إِعْيَاتُهُ وَلَمْ  
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۖ

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ  
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لَمْ تُبُرُوا  
إِلَيْهِ يُبَتَّعُكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَى  
أَجَلٍ مُسَمَّى وَرُؤُتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ  
فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ كَبِيرٍ ۗ

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

5. Огоҳ бошед! Онҳо [куфпро] дар синаҳояшон ниҳон меқунанд, то онро аз ӯ [Аллоҳ таоло] пинҳон доранд. Огоҳ бошед! Он гоҳ ки онон чомаҳояшонро бар сар мекашанд, Аллоҳ таоло он чи пинҳон месозанд ва он чи ошкор медоранд, [ҳамаро] медонад. Бе тардид, ӯ ба асрори синаҳо доност

6. Ва ҳеч ҷунбандае дар замин нест, магар [ин ки] рӯзиаш бар уҳдаи Аллоҳ таоло аст ва [ӯ] қароргоҳ ва маҳалли маргашро медонад. Ҳама [инҳо] дар китобе равшан [сабт] аст

7. Ва ӯст, ки осмонҳо ва заминро дар шаш рӯз оഫариd ва [пеш аз он] Арши ӯ бар об буд, то шуморо биозмояд, ки қадоматон накуортаред. Ва агар [ба мушрикон] бигӯед: «Шумо пас аз марг барангехта мешавед», қасоне, ки қуфр варзиданд мегӯянд: «Ин [Қуръон чизе] нест, магар ҷодуе ошкор»

8. Ва агар мо азобашонро то чанд муддате ба таъхир андозем, албатта,[аз рӯйи тамасхур] мегӯянд: «Чи чизе монеъи [вуқуъи] он шуда аст?» Огоҳ бошед! Рӯзе, ки [азоб] ба суроғашон биёяд, аз онон бозгардонида наҳоҳад шуд ва он чиро ба масхара мегирифтанд, домангирашон хоҳад шуд

أَلَا إِنَّهُمْ يَتَشَوَّنَ صُدُورُهُمْ  
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ  
يَسْتَعْشُونَ ثَيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا  
يُبَرُّونَ وَمَا يُعِلِّمُونَ إِنَّهُ عَلِيهِمْ  
إِدَاتٌ الْصُّدُورِ ﴿٦﴾

\*وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ  
اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ  
مُّبِينٍ ﴿٧﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ  
عَلَىٰ الْمَاءِ لَيَنْبُلُوكُمْ أَئِيمُمْ أَحَسَّ  
عَمَلًا وَلِئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ  
مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مُّبِينٍ ﴿٨﴾

وَلَيْنَ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ  
أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِسُهُ  
أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا  
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهِزُونَ ﴿٩﴾

9. Ва агар аз чониби хеш раҳмате ба инсон бичашонем, сипас онро аз ў бигирим, ҳатман, дилсард [ва] носипос мегардад

10. Ва агар пас аз ранче, ки ба ў расидааст, неъмате ба ў бичашонем, ҳатман, мегүяд: «Сахтиҳо [ва ногуориҳо] аз ман дур шуд». Ҳаққо, ки ў шодмону фахрфурӯш аст

11. Магар касоне, ки шикебой намуданд ва корҳои нек карданд. Барои эшон омурзишу подоши бузурге [дар пеш] аст

12. Ва [эй паёмбар] мабодо [иблоги] бархе аз он чиро, ки ба сўят ваҳӣ мешавад, тарк кунӣ ва синаат аз он ба танг ояд, ки [мушрикон] мегӯянд: «Чаро ганҷе бар ў нозил нагаштааст ё фариштае бо ў наёмадааст»? Ҷуз ин нест, ки ту фақат бимдиҳандай ва Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузори ҳар чизест

13. Ё мегӯянд: «[Муҳаммад] Он [китоб]-ро барсохтааст». Бигӯ: «Агар рост мегӯед, даҳ сура барсохта ҳаммонанди он биёваред ва ба ҷуз Аллоҳ таоло ҳар киро метавонед, ба ёрӣ бихонед»

وَلِئِنْ أَذْفَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَ رَحْمَةً ثُمَّ  
نَرْعَنَّهَا مِنْهُ إِنَّهُ رَأَيُّهُ  
كَفُورٌ ۝

وَلِئِنْ أَذْفَقْنَاهُ عَمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ  
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ  
عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

إِلَّا الَّذِينَ صَرَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

فَلَعْلَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى  
إِلَيْكَ وَضَانِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ  
يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَذَرًا فَرَأَ  
جَاءَ مَعْهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ۝

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأُنُّا بِعَشَرِ  
سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتِ وَأَدْعُوا مِنِ  
أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِنَ ۝

14. Пас, агар онон даъвататонро напази руфтанд, бидонед, ки [Қуръон] фақат ба илми Аллоҳ таоло нозил шудааст ва ин ки ҳеч маъбуде [барҳақ] ҷуз Ӧ нест. Пас, оё таслим [-и амри Аллоҳ таоло ва паёмбар] мешавед?

15. Касоне, ки зиндагии дунё ва таҷаммули онро меҳоҳанд, [подоши] корҳояшонро дар ин [дунё] ба тамомӣ ба онон медиҳем ва дар он [подош ҳеч] каму косте наҳоҳанд дид

16. Инон касоне ҳастанд, ки дар охират ба ҷуз оташ [-и дузах ҳеч насибе] наҳоҳанд дошт ва он чи дар дунё анҷом додаанд, бар бод рафтааст ва он чи мекарданд, табоҳ аст

17. Оё касе [паёмбар], ки далели ошкоре [Қуръон] аз Парвардигораш дорад ва шоҳиде [Чабраил] аз ҷониби Ӧ [Аллоҳ таоло] онро меҳонад, [ҳаммонанди коғирони гумроҳ аст] ва ҳол он ки пеш аз он низ Мӯсо роҳнамо ва мояни раҳмат [-и эшон] буд. Инон [мусулмонон] ба он [китоб] имон доранд ва ҳар касе аз гурӯҳҳо[-и муҳталифи мушрикон], ки ба он куфр биварзад [ва инкораш кунад], отashi дузах вайдағоҳи ўст. Пас, [эй паёмбар] аз [Қуръон ва ҳақиқати вайдаҳои] он дар тардид мабош. Бе тардид, он [китобе] росту дуруст аз сўи Парвардигори туст, vale бештари мардум имон намеоваранд

فَإِلَمْ يَسْتَحِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا  
أَنَّمَا أُنْزِلَ عِلْمٌ لِّلَّهِ وَأَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
وَزِيَّنَتْهَا نُوقٌ إِلَيْهِمْ أَعْنَالَهُمْ فِيهَا  
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَخِّسُونَ ﴿١٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ إِلَّا لِلَّاتَارُ وَحَيْطَ مَا صَنَعُوا  
فِيهَا وَبَنِطْلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ  
وَيَتَلَوُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ  
كَتَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ  
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنْ  
الْأَحْرَابِ فَاللَّاتَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ  
فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَّبِّكَ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الظَّالِمِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

18. Ва кист ситамгортар аз он кас, ки [бо нисбат додани фарзанд ё шарик] бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад? Онон [рӯзи қиёмат] бар Парвардигорашон арза мешаванд ва гувоҳон [паёмбарон ва фариштагон] мегўянд: «Инҳо ҳамон касоне ҳастанд, ки бар Парвардигорашон дурӯғ мебастанд». Ҳон! Лъяни Аллоҳ таоло бар ситамгорони [мушрик] бод!!

19. [Ҳамон] касоне, ки [мардуимро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва онро муњхариф меҳоҳанд ва онон худ охиратро бовар надоранд

20. Онон дар замин нотавонқунанда [- и Аллоҳ аз азоби хеш] нестанд ва чуз Аллоҳ таоло дўстоне надоранд. Азоб бар эшон дучанд мешавад,[чаро ки] онон на тавони шунидан [-и ҳақро] доштанд ва на [ҳақоикро] медиданд

21. Инонанд, ки ба хеш зиён заданд ва дурӯҳое, ки мебофтанд, [ҳама] маҳву нобуд шуд

22. Ногузир онон дар охират аз ҳама зиёнкортаранд

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًاً أُولَئِكَ يُعَرِّضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ  
وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  
كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْعَدُونَهَا عَوْجَاجَ وَقُمُّ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كُفَّارُونَ ﴿١٩﴾

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أُولَئِكَ أُيُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ  
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا  
كَانُوا يُبَصِّرُونَ ﴿٢٠﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ  
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ  
الْأَلْحَسُرُونَ ﴿٢٢﴾

23. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд ва дар баробари Парвардигорашон фурӯтани намудаанд, инон яқинан биҳишиянд [ва] ҳам инон дар он ҷовидонанд

24. Масали ин ду гурӯҳ [кофиру муъмин] ҳаммонанди нобино ва ношунаво [аз як сӯ] ва бино ва шунаво [аз сӯйи дигар] аст. Оё бо яқдигар баробаранд? Оё панд намегиред?

25. Ва ба ростӣ Mo Нуҳро ба сӯйи қавмаш фиристодем [бо ин паём], ки: «Ба ростӣ, ки ман бароятон бимдиҳандае ошкорам

26. Ҷуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид ман аз азоби рӯзе дарднок бар шумо метарсам»

27. Бузургоне аз қавми ў, ки куфр варзида буданд, [дар посух] гуфтанд: «Туро ҷуз башаре ҳаммонанди хеш намебинем ва ба ҷуз фурӯмоягони мо [он ҳам надониста ва] насанчида [каси дигареро] намебинем, ки аз ту пайравӣ карда бошад ва бароятон [хеч] бартарие бар худ намебинем, балки шуморо дурӯғгӯ мепиндорем»

إِنَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُوْنَ ﴿٢٣﴾

\*مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَقِ  
وَالْأَصْمَ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ  
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًاً أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي  
لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

أَن لَا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآيِمِ ﴿٢٦﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
قَوْمِهِ مَا نَرَنَا إِلَّا بَنَرَّا مِثْنَا  
وَمَا نَرَنَا إِلَّا بَنَرَّا مِثْنَا هُمْ  
أَرَادُلَنَا بَادِيَ أَرَزَّأَيْ وَمَا نَرَى  
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ  
نَظُنُّكُمْ كَذَبِيْنَ ﴿٢٧﴾

28. [Нүх] гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигүед, [ки] агар аз сўйи

Парвардигорам далел [-у муъчизаи] ошкоре дошта бошам ва Ў аз чониби хеш ба ман раҳмате [ нубувват] баҳшида бошад ва [ин мавҳибат] аз диди шумо пӯшида бошад, оё мө метавонем ба [пазириши] он водоратон кунем ва ҳол он ки кароҳат доред?

29. Ва эй қавми ман, барои ин [рисолат ман ҳеч сарват] ва моле аз шумо дарҳост намекунам. Подоши ман ҷуз бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло нест ва қасонеро, ки имон овардаанд, аз ҳуд намеронам. Бе тардид, [рӯзи қиёмат] онон мулоқоткунандаи Парвардигори хешанд, вале ман шуморо гурӯҳе мебинам, ки нодонӣ мекунед

30. Ва эй қавми ман, агар ман ононро тард кунам, кист, ки маро дар баробари [кайфари] Аллоҳ таоло ёрӣ кунад? Пас, оё панд намегиред?

31. Ва ба шумо намегӯям, ки ганцинаҳои Аллоҳ таоло назди ман аст ва ғайб намедонам ва намегӯям, ки ман фариштаам ва дар бораи қасоне, ки ба ҷашми шумо ҳақир меоянд, намегӯям, ки Аллоҳ таоло ҳайре насибашон наҳоҳад кард. Аллоҳ таоло ба он чи дар дилҳои эшон аст, огоҳтар аст. [Агар чунин бигӯям] Дар он сурат, ҳатман, аз ситамгорон ҳоҳам буд»

قَالَ يَنْقُومُ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ  
بَيْنَهُ مِنْ رَّبِّيْ وَعَانَنِي رَحْمَةً مِنْ  
عِنْدِهِ فَعَمِيْتُ عَلَيْكُمْ  
أَنْلَمُ مُكْمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا  
كَلْرُهُونَ ﴿٦٨﴾

وَيَقُولُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ  
أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَكَانَ بِطَارِدٍ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوْنَ رَبِّيْمْ  
وَلَكِيْتِ أَرْلِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٦٩﴾

وَيَقُولُمْ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ  
ظَرَدُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَآءٌ  
الَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ  
إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرَدَّرَتِ  
أَعْيُنُكُمْ لَمْ يُؤْتَيْهُمُ اللَّهُ خَيْرًا  
الَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا  
لَيْلَنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٧١﴾

32. [Қавмаш] Гуфтанд: «Эй Нуҳ, ба ростй, ки бо мо чидол кардй ва бисёр [ҳам] чидол кардй, пас, агар рост мегүй, он чи [аз азоб]-ро, ки ба мо ваъда медиҳй, биёвар»

33. [Нуҳ] Гуфт: «Танҳо Аллоҳ таоло аст, ки агар бихоҳад, онро бар [сари] шумо меоварад ва шумо очизкунанда [-и Ӧ аз азоб кардан] нестед

34. Ва агар ман бихоҳам насиҳататон кунам, насиҳат кардани ман суде бароятон надорад, агар Аллоҳ таоло бихоҳад [ки нобуду] гумроҳатон созад. Ӧ Парвардигори шумост ва [ҳамагӣ] ба сӯяш бозгардонда мешавед»

35. Оё [мушрикон] мегӯянд: «Ӧ [Муҳаммад] ин суханонро ба дурӯф ба Аллоҳ таоло нисбат додааст? Бигӯ: «Агар ман инҳоро аз пеши худ сохта бошам ва ба Ӧ нисбат дихам, гуноҳаш бар [уҳдаи] ман, ва[-ле] ман аз гуноҳони шумо безорам»

36. Ва ба Нуҳ ваҳй шуд, ки: «Аз қавми ту ҷуз касоне, ки имон овардаанд, дигар ҳеч кас имон намеоварад, пас, бар он чи мекарданд, ғам махӯр

37. Ва [акнун] киштиро зери назари Mo ва ба ваҳй [ва роҳнамой]-и Mo бисоз ва дар бораи касоне, ки ситам карданд, бо Ман сухан магӯ [чаро ки] онҳо, ҳатман, ғарқшуданӣ ҳастанд»

فَالْمُأْيَنُوْحُ قَدْ جَلَّتْنَا فَأَكْتَبْرَتْ  
جِلَّتْنَا فَأُتْنَا بِمَا تَعْذِنَاهُ إِنْ كُنَّتْ  
مِنَ الْصَّدِيقِينَ ﴿٢٩﴾

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ  
وَمَا أَنَّمُّ بِسُعْجِزِنَ ﴿٣٠﴾

وَلَا يَنْعَكِّمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ  
أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ  
يُغْوِيْكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ﴿٣١﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَا فُلْ إِنْ أَفْتَرَنَّاهُ  
فَعَلَى إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا  
تُّجْرِيْمُونَ ﴿٣٢﴾

وَأَوْحِيَ إِلَيْنِيْ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ  
قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا  
تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَاصْبَحَ الْفُلْكَ يَأْعُنِيْنَا وَوَحْيَنَا  
وَلَا تُخَاطِبِنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْنَا  
إِنَّهُمْ مُّعَرَّفُونَ ﴿٣٤﴾

38. Ва [Нүх] киштиро месоҳт ва гоҳе бузургоне аз қавмаш бар ў мегузаштанд, масхарааш мекарданд.  
[Ў] Мегуфт: «Агар моро масхара мекунед, мо низ [ба ҳангомаш] ба ҳамон сурате, ки моро масхара мекунед, шуморо масхара хоҳем кард

39. Ба зудй хоҳед донист, ки азоби [илоҳӣ] суроғи чи касе меояд, ки хораш созад ва азобе пойдор бар ў фурудояд»

40. [Ин ҳолат ҳамчунон идома дошт] то замоне, ки фармон [-и азоб] фаро расид ва [об аз] танӯр ҷӯшидан гирифт. [Ба Нүх] гуфтем: «Аз [аз ҳайвонот] як ҷуфт [нар ва мода] дар он [кишти] савор кун ва [ҳамчунин] хонадонатро, ба ҷуз касе, ки ваъда [-и ҳалок] қаблан бар ў муқаррар шудааст ва [ниز] қасонеро, ки имон овардаанд [низ савор кун]». Ва ҷуз иддаи андаке ҳамроҳи ў имон наоварда буданд

41. [Нүх] Гуфт: «Дар он [кишти] савор шавед. Ҳаракат ва таваққуфаш ба ном [-у хости] Аллоҳ таоло аст. Бе тардид, Парвардигорам омурзандаву меҳрубон аст»

42. Ва он [кишти] ононро дар миёни амвоҷи кӯҳпайкаре [пеш] мебурд ва Нүх писарашро, ки дар каноре [истода] буд, садо зад: «Писарам, бо мо савор шав ва ҳамроҳи коғирон мабош»

وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكَلَمًا مَرَ عَلَيْهِ  
مَلَأً مِنْ قَوْمٍ سَخْرُوا مِنْهُ قَالَ  
إِنَّ سَخْرُوا مِنَّا فَإِنَا نَسْخَرُ  
مِنْكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ ﴿٢٨﴾

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُخْزِيَهُ وَيَحْلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
مُقِيمٌ ﴿٢٩﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الشَّتُّرُ  
فُلِنَا أَحْمَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَبٍ  
أَتَنِينَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ  
الْقَوْلُ وَمَنْ ءامَنَ وَمَا ءامَنَ مَعْنَى  
إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٠﴾

\* وَقَالَ أَرْكَبُوْا فِيهَا بِنِمِ اللَّهِ  
مَهْرٌ لَهَا وَمُرْسِلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

وَهِيَ تَحْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ  
وَنَادَى نُوحٌ أَبْنَاهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ  
يَبْيَئِي أَرْكَبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ  
الْكَثِيرِينَ ﴿٣٢﴾

43. [Писари Нуҳ] Гуфт: «Ба күхе паноҳ хоҳам бурд, ки аз об ҳифзам кунад». [Нуҳ] Гуфт: «Имрӯз ҳеч нигаҳдоранде дар баробари фармони Аллоҳ таоло нест, магар касе, ки [Аллоҳ таоло] ба ўраҳм кунад». Ва[-ле ногоҳ] мавҷ дар миёни он ду фосила андоҳт, пас, [вай низ] аз ғарқшудагон гардид

44. Ва гуфта шуд: «Эй замин, обатро фурӯ бар ва эй осмон [аз боридан] боз ист ва об фурӯ нишаст ва кор ба анҷом расид ва [кишти] бар [кӯҳи] Чудӣ қарор гирифт ва гуфта шуд: «Дурӣ [аз раҳмати илоҳӣ] бар гурӯҳи ситамгорон бод!»

45. Ва Нуҳ Парвардигорашро нидо доду гуфт: «Парвардигоро, писарам аз хонадони ман аст ва бе гумон, ваъдаи Ту [дар бораи начоти хонадонам] ҳақ аст ва Ту беҳтарин доварӣ»

46. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Нуҳ, дар ҳақиқат, ў аз хонадони ту нест. [Кирдори] Ў кирдори ношоиста аст. Пас, чизеро, ки ба он дониш надорӣ, аз Ман маҳоҳ. Ман туро панд медиҳам, ки мабодо аз ҷоҳилон боший»

47. [Нуҳ] Гуфт: «Парвардигоро, ман ба Ту паноҳ мебарам, ки аз Ту чизе бихоҳам, ки ба он донише надорам ва агар маро набахшӣ ва бар ман раҳм нақунӣ, аз зиёнкоронам»

فَالَّا سَلَوْتَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي  
مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمٌ الْيَوْمَ مِنْ  
أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَهَالَّا يَبْتَهِنَاهَا  
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ ﴿٤٣﴾

وَقَيْلَ يَتَأْرُضُ أَبْنَاعِي مَاءَكَ  
وَيَسْمَأُ أَقْلَعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ  
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوْتُ عَلَى  
الْجُودِي وَقَيْلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ  
الظَّلَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ  
أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ  
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ﴿٤٥﴾

فَالَّا يَنْجُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ  
إِنَّهُ وَعَمَلَ عَيْرَ صَلِيقٍ فَلَا تَسْئِنِ  
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا أَعْظُلُكَ  
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

فَالَّا رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْلَمَ  
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَعْفُرُ لِي  
وَتَرْحِمِي أَكُنْ مِنَ الْخَلِسِرِينَ ﴿٤٧﴾

48. Гуфта шуд: «Эй Нуҳ, бо [амнияту] саломатай аз ҷониби Мо ва [низ ҳамроҳ бо] баракатҳои [фаровон] бар ту ва бар гурӯҳҳое, ки ҳамроҳат ҳастанд, [бар замин] фуруд о ва гурӯҳҳое [низ] ҳастанд, ки ба зудӣ онро [аз неъматҳо] баҳраманд месозем, сипас азоби дардноке аз сӯйи Мо ба онон хоҳад расид»

49. [Эй паёмбар] Инҳо аз ҳабарҳои ғайб аст, ки онро ба ту вахӣ мекунем. На ту онҳоро пеш аз ин медонистӣ ва на қавмат, пас, [бар озорашон] шикебой кун. Яқинан, оқибати [наку] аз они парҳезгорон аст

50. Ва ба сӯйи қавми Од бародарашон Ҳудро [фиристодем, ки] гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед, ки маъбуд [-и барҳақ]-е ҷуз Ӯ надоред [ва] шумо [дар ширк ба Аллоҳ таоло] дурӯғбофоне беш нестед

51. «Эй қавми ман, барои [расонидани] ин [даъват] аз шумо подоше наметалабам. Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] қасест, ки маро оғарид. Оё намеандешед?

52. Ва эй қавми ман, аз Парвардигоратон талаби омурзиш кунед, сипас ба сӯйи Ӯ бозгардед [ва тавба кунед], то [борони] осмонро паёпай бар шумо бифиристад ва неруе бар неруятон биафзояд ва гунаҳкорона [аз ҳак] рӯй нагардонед»

قِيلَ يَنُوْحُ أَهْبِطُ بِسَلَمٍ مِنَا  
وَبَرَكَتٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْرِ مَنَّ  
مَعَكَ وَأَمْمٌ سَتَمْتَعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ  
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

تَلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ تُوحِيهَا  
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعَلَّمُهَا أَنْتَ وَلَا  
فَوْلُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ  
الْعَقِبَةَ لِلْمُنْتَقِيِّنَ ﴿٤٩﴾

وَإِلَيْ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُولُونَ  
أَعْبُدُوُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ  
غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

يَقُولُونَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ  
أَجْرِيٌ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيْ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

وَيَلَّوْنَ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُؤْتُوا  
إِلَيْهِ يُرِسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ  
مِدْرَارًا وَيَزْدَكُمْ فُوهَةً إِلَىٰ فُوتَكُمْ  
وَلَا تَتَوَلَّوْنَ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

53. Онон гуфтанд: «Эй Худ, бароямон далели равшане наовардай ва мо ба [хотири] гуфтори ту маъбудонамонро раҳо намекунем ва ба ту имон намеоварем

54. [Мо чизе] Ҷуз ин намегӯем, ки бархе аз маъбудонамон ба ту газанде расондаанд [ва девона шудай]. [Худ] Гуфт: «Аллоҳро гувоҳ мегирам ва шумо [низ] гувоҳ бошед, ки ман аз он чи [ба Аллоҳ таоло] шарик қарор медиҳед, безорам

55. Пас, ҳамагӣ дар бораи ман найранг кунед ва муҳлатам надиҳед

56. Ман бар Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ману шумост, тавакkal кардам. Ҳеч ҷунбандае нест, магар ин ки дар зери қудрат ва фармонравоии Ўст. Бе тардид, Парвардигорам бар роҳи рост аст

57. Пас, агар рӯй бигардонед, [бидонед, ки] ман яқинан, он чиро, ки ба хотираш ба сӯйи шумо фиристода шудаам ба шумо расонидам ва Парвардигори ман, қавме ғайр аз шуморо ҷонишнатон меқунад ва шумо наметавонед ҳеч зиёне ба ӯ бирасонед, [чароки] бе тардид, Парвардигорам бар ҳар чиз нигахбон аст»

قَالُواٰ يَهُودُ مَا حِشْتَنَا بِبَيْتِهِ وَمَا  
خَنْ بِتَارِكِهِ إِلَّا فَوْلَكَ وَمَا  
خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

إِن تَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنَكَ بَعْضُ  
عَالَمَتَنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشَهُدُ اللَّهَ  
وَأَشْهَدُ أَنِّي بِرِئَةٍ مِّمَّا  
تُشَرِّكُونَ ﴿٤﴾

مِنْ دُونِنِهِ فَكِيدُونِي جَيْعَانُ ثُمَّ لَا  
تُنْظِرُونِ ﴿٥﴾

إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ  
مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذُ  
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦﴾

فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا  
أُرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَحْلِفُ  
رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ  
شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
حَفِيظٌ ﴿٧﴾

58. Ва ҳангоме ки фармони [азоби] Мофаро расид, Ҳуд ва касонеро, ки ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба раҳмате аз [чониби] хеш начот додем ва ононро аз азоби саҳт раҳонидем

59. Ва ин [қавми] Од буданд, ки оёти Парвардигорашибонро инкор карданд ва аз паёмбаронаш нофармонӣ намуданд ва аз фармони ҳар саркаши ситеzagare пайравӣ карданд

60. Ва дар ин дунё ва рӯзи қиёмат [низ] лаънате ба дунболовон равон аст. Огоҳ бошед! Қавми Од ба Парвардигорашибон куфр варзишанд. Ҳон! Од – қавми Ҳуд [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод!

61. Ва ба сӯйи [қавми] Самуд бародарашибон Солехро [фиристишдем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман Аллоҳро бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуде [бар ҳақ] надоред. Ӯ шуморо аз замин падид овард ва ободонии онро ба шумо voguzoшт, пас, аз Ӯ омурзиш биталабед, сипас ба сӯяш бозгардед [ва тавба кунед]. Бе тардид, Парвардигорам наздик [ва] иҷобатгар аст»

62. Онон гуфтанд: «Эй Солех, пеш аз ин ту миёни мо мояни умединӣ будӣ. Оё моро аз парастиши он чи падаронамон мепарастиданд, бозмединӣ? Ва ба ростӣ, мо аз он чи ба сӯяш даъватамон мекунӣ, саҳт тардид дорем»

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَا هُوَدًا وَالَّذِينَ  
عَامَنُوا مَعْهُدٍ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَجَنَّبَنَاهُمْ

مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٍ ﴿٥٨﴾

وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ  
وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُفَّارٍ

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

وَأُثْبَغُوا فِي هَذِهِ الْأَرْضِيَّةِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ

إِلَّا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٌ هُودٌ ﴿٦٠﴾

\*وَإِلَى شَمُوذَ أَخَاهُمْ صَلِحَّا قَالَ  
يَقُولُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنْ  
الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا  
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنِي  
قَرِيبٌ مُحِبٌّ ﴿٦١﴾

قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنَّتِ فِينَا مَرْجُوا  
قُبْلَ هَذِهِ أَئْتَهُنَا أَنْ تَعْبُدَ مَا  
يَعْبُدُ عَابِرُو نَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا  
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾

63. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигүед,[ки] агар аз сўйи Парвардигорам далел [-у муъчизаи] ошкоре дошта бошам ва ў аз чониби хеш ба ман раҳмате [нубувват] баҳшида бошад, пас, агар аз ў нофармонӣ кунам, чи касе маро дар баробари Аллоҳ таоло ёрӣ мекунад? Пас, шумо ҷуз зиёнкорӣ [чизе] бар ман намеафзоед

64. Эй қавми ман, ин модашутури Аллоҳ таоло аст, ки барои шумо нишонаест [бар дурустии даъватам], пас, бигзоред, то дар замини Аллоҳ таоло бичарад ва озоре ба ў нарасонед, ки [дар ғайри ин сурат] азобе зудрас шуморо фаро мегирад»

65. Пас, он [модашутур]-ро пай (захми) карданд, он гоҳ [Солеҳ ба онон] гуфт: «Се рӯз дар хонаҳоятон [аз неъматҳои дунё] баҳраманд гардед [ва пас аз он азоб ҳоҳад омад]. Ин ваъдаест, ки дурӯғ наҳоҳад буд»

66. Пас, чун фармони [азоб]-и мо фаро расид, Солеҳ ва қасонеро, ки ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба раҳмате аз [чониби] хеш аз [азобу] расвоии он рӯз начот додем. Бе гумон, Парвардигорат ҳамон тавонманди шикастнолазир аст

67. Ва қасонеро, ки ситам карда буданд, бонг [-и марғбор]-е фаро гирифт, пас, дар ҷойи хеш ба рӯ афтоданд ва ҳалок шуданд

فَالَّذِي نَقْوُمْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ  
بَيْنَهُ مِنْ رَبِّيْ وَعَانَنِي مِنْهُ رَحْمَةً  
فَمَنْ يَصْرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ  
عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزَدِدُنِي غَيْرُ  
تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

وَيَقْوُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيمَانٌ  
فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا  
تَمْسُوهَا بِسُوءٍ قَيْأً حَذَّكُمْ عَذَابٌ  
فَرِبِّيْ ﴿٦٤﴾

فَعَرَفُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ  
ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  
مَكْنُوذٍ ﴿٦٥﴾

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِيلَحَا  
وَالَّذِينَ ءامَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا  
وَمَنْ خَرَّى يَوْمِيْذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

وَاحْدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْصَّيْحَةُ  
فَأَصْبَحُوْ فِي دَيْرِهِمْ جَثِيْمَ ﴿٦٧﴾

68. Чунончи гүй дар он [диёр] набудаанд. Огох бошөд! [Қавми] Самуд ба Парвардигорашон куфр варзиданд. Ҳон! Самуд [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод!

69. Ба ростӣ, фиристодагони Мо бо башорати [таваллуди фарзанд] назди Иброҳим омаданд, [ва] гуфтанд: «Салом [бар ту]». [Ӯ низ дар посух] Гуфт: «Салом [бар шумо]» ва дере напоид, ки [Иброҳим барояшон] гӯсолае бирён овард

70. Пас, чун дид ба сӯи он [ғизо] даст намебаранд [ва чизе намехӯранд], бо онон эҳсоси бегонагӣ кард ва [аз бими он ки қасди қатлашро дошта бошанд] аз онон тарсе ба дил гирифт. [Фариштагон] Гуфтанд: «Натарс, мо ба сӯи қавми Лут фиристода шудаем»

71. Ва ҳамсараваш [Сора, ки пушти парда] истода буд, [аз шунидани хабари таваллуди фарзанд] хандид, он гоҳ ўро ба Исҳоқ ва пас аз ў ба Яъқуб башорат додем

72. [Сора] Гуфт: «Эй вой бар ман! Оё дар ҳоле ки худам пиразанам ва ин шавҳарам пирамарде [фартут] аст, фарзанд мезоям? Ба ростӣ, ин чизе шигифтовар аст

73. [Фариштагон] Гуфтанд: «Оё аз фармони Аллоҳ таоло тааҷҷуб мекунӣ? Раҳмати Аллоҳ таоло ва баракоташ бар шумо ва аҳли хона бод! Бе тардид, Ӯ сутудае бузургвор аст»

كَانَ لَمْ يَغْتَوْ فِيهَا إِلَّا إِنَّ نَمُوذَةً  
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ إِلَّا بَعْدَ آثَامَهُمْ ﴿٢٨﴾

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ  
بِالْيَسْرَى قَالُوا سَلَّمًا قَالَ سَلَّمًا  
فَمَا لَيْثَ أَنْ جَاءَ بِعْجَلٍ حَنِينٌ ﴿٢٩﴾

فَلَمَّا رَأَهُ أَيْدِيهِمْ لَا تَصُلُّ إِلَيْهِ  
نَكَرُوهُمْ وَأُولُو جَسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً  
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ  
لُوطٌ ﴿٣٠﴾

وَأَمْرَأَنُّهُ وَقَائِمَةً فَضَحِكَتْ  
فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ  
إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٣١﴾

قَالَتْ يَوْمَئِنَى إِلَهٌ وَآنَا عَجُورٌ  
وَهَذَا بَعْلٌ شَيْحًا إِنَّ هَذَا لَتَمِيعٌ  
عَجِيبٌ ﴿٣٢﴾

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَنِ  
اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ  
الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ حَمِيدٌ ﴿٣٣﴾

74. Пас, чун тарс аз [дили] Иброҳим [берун] рафт ва башорати [таваллуди фарзанд] ба ўрасид, дар бораи [таъхири азоб ё начоти муъминони] қавми Лут бо мо баҳс [ва ба чуну чаро] пардохт

75. Ба ростӣ, ки Иброҳим бурдбору бисёрниёишгар ва бозоянда [ба даргоҳи Mo] буд

76. [Фариштагон гуфтанд] «Эй Иброҳим, аз ин [сухан] бигзар, [чаро ки] ба ростӣ, фармони [азоби] Парвардигорат фаро расидааст ва мусалламан, азобе бозгаштнапазир барояшон хоҳад омад»

77. Ва чун фиристодагони Mo назди Лут омаданд, аз [тасаввури бешармии қавмаш нисбат ба] онон нигарон ва дилтанг шуд ва гуфт: «Имрӯз рӯзи бисёр саҳтест»

78. Ва қавми ў шитобон [ба қасди комҷӯй аз меҳмонони Лут] ба [ҳонаи] ў ҳуҷум оварданд, дар ҳоле ки пеш аз он [низ] муртакиби корҳои зиште мешуданд. [Лут] Гуфт: «Эй қавми ман, инҳо духтарони [уммати] ман ҳастанд; [бо эшон издивоч кунед]. Онон барои шумо покизатаранд, пас, аз Аллоҳ таоло битарсад ва маро дар [муқобили] меҳмононам шармсор нақунед. Оё байнин шумо марди хирадманде нест [ки шуморо аз ин кор боздорад]»?

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ  
وَجَاءَتْهُ الْأَشْرَقِيُّ يُجَدِّلُنَا فِي قَوْمٍ

لُوطٌ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّلَهُ مُنِيبٌ

يَأَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذِهِ إِنَّهُ  
قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ عَاتِيهِمْ  
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَاءَ يَهُمْ  
وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالَ هَذِهِ يَوْمٌ  
غَصِيبٌ

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ وَيَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ  
قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْسَّيِّئَاتَ قَالَ  
يَقُولُمْ هَنْ لَاءُ بَنَاتِي هُنَّ أَظَهَرُ  
لَكُمْ فَأَنْتُمُ الَّذِينَ لَا تُخْزِنُونَ فِي  
ضَيْقَى أَنْيَسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ

رَّشِيدٌ

79. Онон гуфтанд: «Ту худ медонй, ки мо ба духтарони [уммати] ту ниёзе надорем ва хуб медонй, ки мо чи меҳоҳем»

80. [Лут] Гуфт: «Кош, дар баробари шумо қудрате доштам ё метавонистам ба такягоҳи устуворе [ҳамчун хонавода ва қабилаам] паноҳ бибарам»

81. [Фариштагон] Гуфтанд: «Эй Лут, мо фиристодагони Парвардигорат ҳастем. Онон ҳаргиз ба ту даст намеёбанд, пас, вақте посе аз шаб гузарад, хонаводаатро [аз ин шаҳр берун] бибар ва ҳеч як аз шумо ба пушти сар нигоҳ накунад, магар ҳамсарат, ки он чи [аз азоб], ки ба онон мерасад, ҳатман, ба ў [низ] хоҳад расид. Дар ҳақиқат, ваъдағоҳашон субҳ аст. Оё субҳ наздик нест?»

82. Пас, чун фармони Мо фаро расид, он [сарзамин]-ро зерурӯ кардем ва бар онон сангилхое паёпай боридем

83. [Сангҳое, ки] Назди Парвардигорат нишондор буд ва ин [азоби дарднок] аз ситамгорони [дигар, аз чумла Қурайш] дур нест

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ  
مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ  
إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

قَالُوا يَلْوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ  
يَحْصُلُنَا إِلَيْكَ فَاسْرِيْأَهْلِكَ بِقِطْعَةٍ  
مِنَ الْيَلَى وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ  
إِلَّا آمَرَأَنَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا  
أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الْصُّبْحُ  
أَلَيْسَ الْصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا  
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً  
وَنَسْخِيلَ مَنْضُودٍ

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ  
الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ

84. Ва ба сўйи [қавми] Мадян бародарашон Шуайбро [фиристодем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед, ки ба чуз ў маъбуде [бар ҳақ] надоред ва паймона ва мизонро кам нақунед. Ба ростӣ, шуморо дар неъмат мебинем, ва[ле] аз азоби рӯзи фарогир бар шумо метарсам

\*وَإِلَيْ مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ  
يَقُولُمْ أَعْبُدُوا إِنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ  
وَالْمَيْزَانَ إِنَّمَا أَرَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنَّ  
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ  
۝مُحَمَّدٌ

85. Ва эй қавми ман, паймона ва мизонро бо адолат тамом [-у комил] бидиҳед ва колоҳои мардумро кам надиҳед ва дар замин ба фасод [-у гуноҳ]накӯшед

وَيَقُولُمْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمَيْزَانَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ  
۝مُفْسِدِينَ

86. Агар имон дошта бошед, он чи Аллоҳ таоло [пас аз таҳвили комили паймона аз касби ҳалол] бароятон боқӣ мегузорад, беҳтар аст ва ман бар шумо нигаҳбон нестам»

بَقَيَّثُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
۝مُحَفيظٌ

87. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, оё намозат туро бар он медорад, ки [ба мо амр кунй, то] даст аз он чи падаронамон мепарстиданд, бардорем ё дар амволамон ҳар коре, ки меҳоҳем, нақунем? Ту, ки бурдбор [ва] хирадмандӣ [пас, чаро чунин мегӯй]?»

فَالْوَالِيُّ شُعَيْبٌ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ  
تَنْرُكَ مَا يَعْبُدُ إِنَّا عَبَادُنَا أَوْ أَنْ تَنْهَى  
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَنْهَى  
۝الْحَلِيلُ الرَّشِيدُ

88. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, ба ман бигүед, [ки] агар аз сўйи Парвардигорам далел [-у муъчизаи] ошкоре дошта бошам ва аз чониби хеш рўзии накуие ба ман ато карда бошад [он гоҳ чи мекунед]? Ва ман намехоҳам дар он чи шуморо аз он бозмедорам, бо шумо мухолифат кунам [вале худ анчомаш дихам]. То он чо дар тавон дорам, чуз ислоҳ намехоҳам ва тавфиқи ман танҳо ба [путфу хости] Худост, бар ў таваккал кардам ва ба сўйи ў бозмегардам

89. Ва эй қавми ман, душманӣ [ва мухолифат] бо ман сабаб нашавад, ки ҳаммонанди он чи ки ба қавми Нуҳ ё қавми Ҳуд ё қавми Солеҳ расид, ба шумо [низ] бирасад ва [ба хусус азоби] қавми Лут [ки аз лиҳози замону макон] чандон аз шумо дур нест

90. Ва аз Парвардигоратон омурзиш бихоҳед, сипас ба сўйи ў бозгардед [ва тавба кунед, ки] бе тардид, Парвардигорам мөхрубон [ва] дўстдор [-и тавбакунандагон] аст

91. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, бисёре аз он чиро, ки мегӯй, намефаҳмем ва яқинан туро дар миёни худ нотавон мебинем ва агар [эҳтироми] қабилаат намебуд, мусалламан, сангсорат мекардем ва ту назди мо тавонманд [гаронқадр] нестӣ»

قَالَ يَنْقُومُ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ  
بَيْنَهُ مِنْ رَّبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا  
حَسَّاً وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِقْنُمْ إِلَىٰ  
مَا أَنْهَنُكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا  
الْإِصْلَاحَ مَا أُسْتَطِعْ وَمَا تَوْفِيقِيْ  
إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ وَإِلَيْهِ  
أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

وَيَقُولُمْ لَا يَجِدُونَكُمْ شَقَاقٍ أَنْ  
يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ  
نُوحَ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلَحَ زَمَانَ  
قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِيَعْيِدِ ﴿٨٩﴾

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ شُوْبُوا إِلَيْهِ  
إِنَّ رَبِّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

فَالْأُولُوْ يَشْعِيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا  
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيْفًا  
وَلَوْلَا رَمَطْلَكَ لَرَحْمَنَكَ وَمَا أَنْتَ  
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

92. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, оё қабилаам назди шумо гиромитар аз Аллоҳ таоло аст, ки [фармони] Ӧро [фаромӯш кардед ва] пушти сари хеш андохтаед. Бе тардид, Парвардигорам ба он чи анчом медиҳед, иҳота дорад

93. Ва эй қавми ман, шумо ба равиши худ амал кунед, ман низ [ба равиши худ] амал мекунам. Ба зудӣ ҳоҳед донист, ки азоби расвокунанда бар чи касе фурӯд меояд ва дурӯғгӯ кист. Шумо мунтазир бошед ва ман [низ] бо шумо дар интизорам»

94. Ва чун фармони Мо фаро расид, Шуайб ва касонеро, ки ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба раҳмате аз [ҷониби] хеш начот додем ва касонеро, ки ситам карданд, бонге [маргбор] фаро гирифт, пас, дар ҷойи худ ба рӯ афтоданд ва ҳалок шуданд;

95. Чунон [мурданд] ки гӯй ҳаргиз дар он [диёр] набуданд. Ҳон! [Қавми] Мадян [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод! Чунончи [қавми] Самуд дур шуданд

96. Ва ба ростӣ, Мӯсоро бо оёти худ ва далеле ошкор фиристодем

97. Ба сӯи Фиръавн ва бузургон [-у ашрофи қавм]-и ў, пас, онон аз фармони Фиръавн пайравӣ карданд ва фармони Фиръавн дуруст [ва бихрадона] набуд

فَالَّذِي نَقْوَمُ أَرْهَطْنِي أَعْزُ عَلَيْكُمْ  
مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَاتَّخَذَتُمُوهُ وَرَأَءَكُمْ  
ظَهَرِيًّا إِنَّ رَبِّيِّ بِمَا تَعْمَلُونَ  
مُحِيطٌ ﴿٣٩﴾

وَيَقُولُمْ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي  
عَمِيلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ  
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِيبٌ  
وَأَرْتَقِبُو إِلَيِّ مَعْكُمْ رَقِيبٌ ﴿٤٠﴾

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَنَّبْنَا شَعَبَيَا  
وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا مَعَهُ وَبِرَحْمَةِ مَنَّا  
وَأَخْدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ  
فَاصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَشِيمَنِ ﴿٤١﴾

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا  
لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ شَمُودٌ ﴿٤٢﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَيْنَا  
وَسُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ  
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٤٤﴾

98. [Фиръавн] Рўзи қиёмат пешопеши қавмаш меравад ва ононро ба оташ [-и дузах] ворид мекунад ва чи бад чойгоҳест, ки ба он ворид мешаванд!

99. Ва дар ин [дунё] ва рўзи қиёмат, нафрин ба дунбол доранд ва чи бад армуғоне ба онон мебахшанд!

100. [Эй паёмбар] Ин [бархе] аз хабарҳои он [сарзамиҳо ва] шаҳрҳост, ки онҳоро бароят бозгӯ мекунем, бархе аз онҳо [ҳанӯз] побарҷост ва [бархе дигар] вайрон [гаштааст]

101. Ва Му ба эшон ситам накардем, балки онон [худ] ба хештан ситам карданд, пас, ҳангоме ки фармони Парвардигорат [барои азобашон] фаро расид, маъбудонашон, ки ба чойи Аллоҳ таоло меҳонданд, суде барояшон надоштанд [ва ёриашон надоданд] ва бар онон ҷуз ҳалокат [-у табоҳӣ] наафзуданд

102. Ва чунин аст бозҳости Парвардигорат, ки аҳолии шаҳрҳоеро, ки ситамгор [-у мушрик] буданд, фаро мегирифт. Бе гумон, бозҳости ў дарднок ва саҳт аст

103. Яқинан, дар ин [достонҳо, панд ва] нишонаест барои касе, ки аз азоби охират метарсад. Он [рӯз] рӯзест, ки мардумро барои [ҳисобрасӣ дар] он ҷамъ мекунанд ва он [рӯз] рӯзест, ки [тамоми аҳли маҳшар] онро мебинанд

يَقْدُمُ قَوْمَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ  
النَّارَ وَبِئْسَ الْوِزْدُ الْمُوْرُوذُ ﴿٨٩﴾

وَاتَّعُوا فِي هَلْدِيَّ لَعْنَةَ وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمُرْفُوذُ ﴿٩٠﴾

ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْقُرَى نَقْصُهُ  
عَلَيْكَ مِنْهَا قَلِيلٌ وَحَسِيدٌ ﴿٩١﴾

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ فَمَا آتَيْنَا عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ  
الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
شَيْءٍ لَمَّا جَاءَهُمْ رَبِّكَ وَمَا  
رَأَدُوهُمْ غَيْرَ تَتَبَيَّبِ ﴿٩٢﴾

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى  
وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ  
شَدِيدٌ ﴿٩٣﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ حَافَ  
عَذَابُ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ  
النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿٩٤﴾

104. Ва Мо онро چуз то муддате  
муайян ба таъхир намеандозем

105. Рӯзе биёяд, ки ҳеч қас ҷуз ба  
иҷозати Ў [Аллоҳ таоло] сухан  
намегӯяд, пас, бархе аз онон  
бадбаҳтанд ва [бархе дигар] некбаҳт

106. Аммо қасоне, ки бадбаҳт шуданд,  
[дузахианд ва] дар оташ барояшон [бо  
ҳар даму боздам] фарёду нолае аст

107. То осмонҳо ва замин [боқӣ] аст,  
дар он [азоб] ҷовидонанд, магар он ки  
Парвардигорат бихоҳад [ки  
муваҳҳидони гунаҳгорро аз дузах  
ҳориҷ созад]. Бе тардид,  
Парвардигорат он чиро, ки бихоҳад,  
анҷом медиҳад

108. Ва аммо қасоне, ки некбаҳт [ва  
саодатманд] шуданд, то осмонҳо ва  
замин [боқӣ] аст, ҷовидона дар  
бихиштанд, магар он ки  
Парвардигорат бихоҳад [ки  
муваҳҳидони гунаҳгорро пеш аз вуруд  
ба бихишт дар дузах мӯҷозот кунад.  
Ин неъмат] бахшише бепоён аст

109. Пас, аз [ботил будани] он чи инон  
[мушрикон] мепарастанд, дар тардид  
мабош. Онон ин маъбудонро  
намепарастанд, магар ба ҳамон  
шакле, ки падаронашон [низ] пештар  
мепарастиданд ва Мо саҳмашонро [аз  
азоб] бекамукост ба онон хоҳем дод

وَمَا نُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٦﴾

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُونُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ ﴿١٥﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْأَنَارِ لَهُمْ  
فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦﴾

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ  
فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

\*وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدواً فَفِي الْجَنَّةِ  
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظَاءً  
غَيْرَ مَحْدُودٍ ﴿١٨﴾

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ  
هَوْلَاءُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ  
عَابَاءُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّا لَمُوْفُوهُمْ  
نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٩﴾

110. Ва ба ростй, [Mo] ба Мўсо китоб додем, пас, дар он ихтилоф шуд. Ва агар пештар [дар мавриди муҳлат ба гунаҳгорон ва ҳисобрасй дар қиёмат] сухане аз чониби Парвардигорат баён нашуда буд, яқинан, [дар ҳамин дунё] миёнашон доварй мешуд [ва азоб нозил мегашт] ва ба ростй, ки онон [яхудиён ва мушрикон] дар бораи [ҳаққонияти] ин [Қуръон] саҳт дар тардиданд

111. Ва Парвардигорат [подоши] аъмоли ҳар қадомашро, ҳатман, бекаму кост хоҳад дод. Бе тардид, ў ба он чи мекунанд, огоҳ аст

112. Пас, [эй паёмбар] чунон ки фармон ёфтай, [дар баробари мушрикон] истиқомат кун ва касе, ки ҳамроҳи ту [ба пешгоҳи илоҳӣ] рӯ овардааст [низ бояд дар диндорӣ истиқомат кунад] ва саркашӣ нақунед. Бе тардид, ў ба он чи мекунед, биност

113. Ба қасоне, ки ситам карданд [кофирон] гароиш наёбед, ки [агар чунин кунед] оташи дузах ба шумо низ хоҳад расид ва дар баробари Аллоҳ таоло [ҳеч] дӯсте надоред ва он гоҳ ёрӣ намешавед

وَلَقَدْ عَانِيْنَا مُوسَى الْكَتَبَ  
فَأَخْتَلَفُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ  
مِنْ رَبِّكَ لَعَظِيْمَ بَيْتَهُمْ وَلَنَّهُمْ لَفِي  
شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٣﴾

وَإِنْ كُلَّا لَنَا لِيُوقِنَّهُمْ رَبُّكَ  
أَعْمَدَهُمْ إِنَّهُوَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
﴿١٤﴾

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ  
مَعَكَ وَلَا تَطْعُو إِلَهٌ وَبِمَا تَعْمَلُونَ  
﴿١٥﴾

وَلَا تَرْكُوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  
فَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءَ ثُمَّ لَا  
تُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

114. Ва дар ду тарафи рӯз [оғоз ва поёни рӯз] ва соате аз шаб намоз бигзор. Бе тардид, некиҳо бадиҳоро аз байн мебарад. Ин [сухан] пандест барои пандпазирон

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرُلَفًا  
مِنْ آثَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ  
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذُكْرٌ  
لِلَّهِ كَرِيرِينَ ﴿١٤﴾

115. Ва шикебой кун,[ки] бе тардид, Аллоҳ таоло подоши накукоронро табоҳ намекунад

وَأَصِيرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

116. Пас, чаро дар миёни умматҳои пеш аз шумо, ҷуз андаке аз онон, ки [аз азоб] наҷоташон додем,[муъминон ва] хирадмандоне набуданд, ки [мардумро] аз фасод дар замин боздоранд? Ва қасоне, ки ситам карданд, ба дунболи нозу неъмате, ки ёфта буданд, рафтанд ва гунаҳгор буданд

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ  
قَبْلِكُمْ أُولُوْ بَقِيَّةٍ يَتَهَوَّنُ عَنِ  
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ  
أَجْهَنَّا مِنْهُمْ وَأَتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا  
أُثْرِفُوا فِيهِ رَكَنُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾

117. Ва [суннати] Парвардигорат чунин набудааст, ки шаҳрҳоро, дар ҳоле ки сокинонаш [афроде] накукор буданд, ба ситам нобуд кунад

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقَرَىٰ  
بِطْلِمٰ وَأَهْلُهَا مُضْلِلُهُنَّ ﴿١٧﴾

118. Ва агар Парвардигорат меҳост, [ҳамаи] мардумро як уммати [муваҳҳид ва дурусткор] қарор медод, вале [онон] ҳамвора муҳталифанд

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٨﴾

119. Магар қасоне, ки Парвардигорат ба онон раҳм кард ва барои ҳамин онро оғаридааст ва въъдаи Парвардигорат [чунин] таҳаққук пазируфтааст [ки]: «Ҳатман, дузаҳро аз ҷинну инсон [-и гунаҳгор] анбошта ҳоҳам соҳт»

إِلَّا مَنْ رَحَمَ رَبُّكَ وَلَذِلِكَ خَلَقَهُمْ  
وَتَنَثَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ  
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

120. Ва [эй Мұхаммад] аз ахбори паёмбарон ин ҳамаро бар ту ҳикоят мекунем, то дилатро бо онҳо субот [-у оромиш] баҳшем ва дар ин [саргузаштҳо] ҳақиқат бароят омадааст ва [ин достонҳо] пандест [барои кофирон] ва тазаккурест барои мұмынин

121. Ва ба касоне, ки имон намеоваранд, бигү: «Шумо ба равиши худ амал кунед, мо [низ ба шеваи худ] амал мекунем

122. Ва мунтазир бошед, [ки] бе тардид, мо [низ] мунтазирим»

123. Ва [огоҳ аз] ғайби осмонҳо ва замин, аз они Аллоҳ таоло аст ва ҳамаи корҳо ба сўйи ў бозгардонда мешавад. Пас, Ўро бипараст ва бар ў таваккал кун ва Парвардигорат аз он чи мекунед, [ҳаргиз] ғофил нест

وَكَلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ  
الرَّسُولِ مَا تُنَبِّئُ بِهِ فُوَادَكَ  
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ وَمَوْعِظَةً  
وَذُكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْتَلُوْ عَلَىَ  
مَكَانَيْكُمْ إِنَّا عَلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

وَأَنْتَظِرُوْ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٤﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَأَعْدُدُ  
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ يَغْفِلُ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

## Сураи Юсуф

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Алиф, лом, ро. Ин оёти китоби равшангар аст

الرَّ تِلَكَ ءَايَةُ الْكِتَابِ

۱  
الْمُبِينُ

2. Мо онро Қуръоне [ба забони] арабӣ нозил кардем, бошад, ки [дар мафоҳимаш] бияндешед

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِرْعَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ۲

3. [Эй паёмбар] мо бехтарин достонро бо ваҳӣ кардани ин Қуръон бар ту ҳикоят мекунем ва мусалламан, пештар ту [аз ин достонҳо] бехабар будӣ

نَحْنُ نَعْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ

الْقَاصِصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذِهِ

الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَيْسَ

الْغَافِلِينَ ۳

4. [Ёд кун аз] ҳангоме ки Юсуф ба падараш [Яъқуб] гуфт: «Падарчон, ман [дар хоб] ёздаҳ ситора ва хуршеду моҳ дидам. Онҳоро дидам, ки бароям саҷда мекарданд»

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتْ إِلَيْ

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوَافِرًا وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۴

5. [Яъқуб] Гуфт: «Писарам, хобатро барои бародаронат бозгӯ макун, ки бароят найранге меандешанд,[чаро ки] бе тардид, шайтон душмани ошкоре барои инсон аст

قَالَ يَعْبُرَيْتَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ

إِحْرَارِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ

الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۵

6. Парвардигорат туро ин гуна бармегузинад ва ба ту [илми] таъбири хобҳоро меомӯзад ва нёъматашро бар ту ва бар хонадони Яъқуб тамом мегардонад, чунон ки пеш аз ин [низ] бар аҷодат – Иброҳим ва Исҳоқ тамом кард. Бе тардид, Парвардигорат донову ҳаким аст»

7. Ба ростӣ, ки дар [достони] Юсуф ва бародаронаш, барои пуршишгарон [дар бораи Юсуф ибратҳо ва] нишонаҳост

8. Он гоҳ ки [ба яқдигар] гуфтанд: «Юсуф ва бародараш [Бинёмин] назди падарамон аз мо маҳбуттаранд, дар ҳоле ки мо як гурӯҳ [-и неруманд] ҳастем. Ҳаққо, ки падарамон [бо ин меҳрварзии бедалел] дар гумроҳии ошкоре аст

9. [Яке аз бародарон гуфт] Юсуфро бикушед ё ўро ба сарзамин [-и дурдаст]-е биафканед, то таваҷҷуҳи падаратон фақат ба [сӯйи] шумо бошад ва пас аз он [тавба кунед ва] афроде шоиста бошед»

10. Яке [дигар] аз онон гуфт: «Юсуфро накушед ва агар [мехоҳед] коре анҷом дихед, ўро дар қаъри чоҳ биандозед, то бархе аз мусофирон [-и корвон] ўро баргиранд [ва бо худ ба ҷойе дур баранд]»

وَكَذِلِكَ يَجْتَبِيَكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ  
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِيمُ نِعْمَةَ وَ  
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالَيْكَ يَعْقُوبَ كَمَا  
أَئَمَّهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهِمْ

حَكِيمٌ

\*لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ  
إِعْيَاتٌ لِلْسَّابِلِينَ

إِذْ قَالُوا لَيْسُوْفُ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ  
أَبِيَتَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا  
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

أَقْتُلُوْا يُوسُفَ أَوْ أَظْرَحُوهُ أَرْضًا  
يَحْكُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيَتِهِ  
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا  
صَلِحِينَ

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ  
وَالْقُوْهُ فِي عَيْبَتِ أَلْبَابٍ يَأْتِقَظُهُ  
بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَلَعْلِيَنَ

11. [Сипас назди Яъқуб рафтанд] Ва гуфтанд: «Падарчон, чаро моро бар Юсуф амин намешуморй, ҳол он ки мо хайрхоҳаш ҳастем?»

12. Фардо ўро бо мо [ба дашт] бифрист, то [дар чаманҳо] бигардад ва бозӣ қунад ва мо ба хубӣ муроқибаш ҳастем»

13. [Яъқуб] Гуфт: «Ин ки ўро бибаред, маро андуҳгин мекунад ва аз ин метарсам, ки гург ўро бихӯрад ва шумо аз ўғофил бошед»

14. Онон гуфтанд: «Бо вучуди ин ки мо як гурӯҳ [-и неруманд] ҳастем, агар [иҷозат дижем, ки] гург ўро бихӯрад, ҳатман, зиёнкор хоҳем буд»

15. Пас, чун вайро [ҳамроҳи худ] бурданд ва ҳамдаст шуданд, ки ўро дар қаъри ҷоҳ биандозанд, ба ўваҳӣ кардем, ки: «[Саранҷом] Ҳатман, ононро, дар ҳоле ки [дар бораат] ҳеч намедонанд, аз [чанду чуни] ин корашон огоҳ ҳоҳӣ соҳт»

16. Ва шабонгоҳ гиряқунон назди падарашон омаданд

17. Гуфтанд: «Падарчон, мо [дурттар] рафтем, ки мусобика дижем ва Юсуфро назди асоси худ гузоштем, ки гург ўро хӯрд ва ҳарчанд ростгӯ бошем, ту [ҳаргиз сухани] моро бовар наҳоҳӣ кард»

قَالُوا يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ  
يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١﴾

أَرْسَلْنَا مَعَنَا عَدَادًا يَرَّاعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا  
لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٢﴾

قَالَ إِنِّي لَيَحْرُنُّنِي أَنْ تَذَهَّبُوا بِهِ  
وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْدَّيْثُ وَأَنْتُمْ  
عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿٣﴾

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الْدَّيْثُ وَنَحْنُ  
عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَحَسِرُونَ ﴿٤﴾

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ  
فِي عَيْبَتِ الْجَبَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ  
أَنْتَنِنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٥﴾

وَجَاءُهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ  
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَلِعْنَا  
فَأَكَلَهُ الْدَّيْثُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ  
لَّا وَلُوكَنَا صَدِيقَيْنَ ﴿٦﴾

18. Ва пероҳани ўро бо хуни дурӯғине [барои Яъқуб] оварданд. [Ў] Гуфт: «[Чунин нест] Балки [ҳавои] нафси шумо коре [ношоиста]-ро бароятон оростааст, пас, сабре наку [бароям бехтар аст] ва Аллоҳ таоло дар [мавриди] он чи мегӯед, ёригар [-и ман] аст»

19. Ва корвоне омад ва онон обовари худро фиристоданд, пас, ў далвашро [дар чоҳ] андоҳт [ва чун Юсуфро боло қашид] гуфт: «Мужда дихед! Ин як навҷавон аст» ва [пас аз начоташ] ўро ҳамчун як коло[-и арзишманд аз дигарон] пинҳон доштанд, ва[-ле] Аллоҳ таоло ба он чи мекарданд, огоҳ буд

20. Ва [саранҷом] ўро ба баҳое андак, чанд дирҳам, фурӯхтанд ва дар [бораи ниғаҳ доштани] ў бемайл буданд

21. Ва он шахс аз [мардуми] Миср [Азиз], ки ўро ҳарида буд, ба ҳамсараш гуфт: «Мақомашро гиромӣ бидор. Умед аст, ки бароямон судманд бошад ё ўро ба фарзандӣ бигирем». Ва инчунин буд, ки Юсуфро дар [он] сарзамин арҷманӣ [-у муқтадир] гардонидем, то ба ў таъбири хоб биёмузем; ва Аллоҳ таоло бар кори хеш [тавоно ва] чира аст, вале бештари мардум намедонанд

22. Ва чун [Юсуф ба авчи] неруи ҷавонӣ расид, ба ў ҳикмату дониш ато кардем ва нақуқонро инчунин подуш медиҳем

وَجَاءُو عَلَىٰ قَبِيْصِهِ يَدَمِ كَذِبٍ  
قَالَ بْلَ سَوَّلْتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ  
أَمْرًا فَصَبَرُو جَيْلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ  
عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٦﴾

وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ  
فَأَدْلَىَ ذَلْوَهُ قَالَ يَبْشِّرِي هَذِهَا  
غُلْمَانٌ وَأَسْرُوْهُ بِضَلَعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

وَشَرَوْهُ يَتَمِّنَ بَخِسِنَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ  
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْزَاهِدِينَ ﴿٨﴾

وَقَالَ الَّذِي أَشْرَنَهُ مِنْ مَصَرَ  
لَا مُرَأَتَهُ أَكْثَرُهُ مَتَوْلَهُ عَسَىَ أَنْ  
يَنْقَعَنَا أَوْ نَتَخَدَّهُ وَلَدَّا وَكَذَلِكَ  
مَكَانًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  
وَلِشَعْلَمَهُ وَمِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ  
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَادَهُ إِاتَيْنَاهُ حُكْمًا  
وَعَلَّمَنَا وَكَذَلِكَ تَحْزِيرًا  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾

23. Ва он зане, ки ў [Юсуф] дар хонааш буд, аз вай комчўй кард ва дарҳоро басту гуфт: «Биё [ки дар ихтиёри ту ҳастам]». [Юсуф] Гуфт: «Паноҳ бар Аллоҳ таоло! Он мард [шавҳари ту ва] сарвари ман аст [ва] чойгоҳамро гиромӣ доштааст [пас, чи гуна ба ў хиёнат кунам?] яқинан, ситамгорон растагор намешаванд»

24. Ва дар ҳақиқат, [он зан] қасди ў кард ва ў низ агар бурҳони Парвардигорашро надида буд, қасди он зан мекард. Мо инчунин [кардем], то бадӣ ва зишткориро аз ў дур созем. Ба ростӣ, ки ў аз бандагони муҳлиси Мо буд

25. Ва ҳар ду ба тарафи дар шитофтанд ва [ҳамсари аизи Миср] пероҳани ўро аз пушт пора кард ва [дар ин ҳангом] шавҳарашро дар оstonai дар ёфтанд.[Он] Зан гуфт: «Кайфари касе, ки қасди бад ба хонаводай ту дошта бошад, чист, ҷуз ин ки зиндон шавад ё азобе дарднок [бубинад]»?

26. [Юсуф] Гуфт: «Ў аз ман комчўй кард» ва [дар он ҳангом] шоҳиде аз бастагони он зан шаҳодат дод: «Агар пероҳанаш аз ҷилав пора шуда бошад, ин зан рост мегӯяд ва он мард [Юсуф] дурӯғгӯст

27. Ва[-ле] агар пероҳанаш аз пушт пора шуда бошад, ин зан дурӯғ мегӯяд ва он мард ростгӯст»

وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقْتُ أَلْبَوْبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنْوَايْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢﴾

وَلَقَدْ هَمَتْ يَهُ وَهَمَ بِهَا لَوَلَّا أَنْ رَبَّا بُرْهَنَ رَبِّيَ كَذَلِكَ لِتُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣﴾

وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَهُ مِنْ دُبْرِ وَالْفَيَا سَيَّدَهَا لَهَا الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلْيَمُ ﴿٤﴾

قَالَ هَيْ رَأَوْدَتِنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِيدٌ شَاهِيدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصِصُهُ قُدْ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَّقْتُ وَهُوَ مِنْ الْكَذِيلِينَ ﴿٥﴾

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْ مِنْ دُبْرِ فَكَذَبْتُ وَهُوَ مِنْ الْأَصَدِيقِينَ ﴿٦﴾

28. Пас, чун [Азизи Миср] дид, ки пероҳани ўаз пушт пора шудааст, [ба ҳақиқат пай бурд ва] гуфт: «Ин аз найранги шумо [занон] аст, ба ростӣ, ки найранги шумо бузург аст

29. Эй Юсуф, аз ин [мочаро] даргузар ва [ту эй зан] барои гуноҳат омурзиш бихоҳ, ки бе тардид хатокор будай»

30. [Ҳангоме ки ин хабар мунташири шуд] Бархе аз занон дар шаҳр гуфтанд: «Ҳамсари Азиз [-и Миср] аз ғуломи [чавони] хеш комҷӯй мекунад [ва] саҳт шефтааш гаштааст. Мо ўро воқеан дар гумроҳии ошкоре мебинем»

31. Пас, чун [ҳамсари Азиз] найранг [-у бадгӯй]-и ононро шунид, [шахсеро барои даъват] ба суроғашон фиристод ва маҷлисе барояшон тартиб дод ва ба ҳар кадом [барои буридани гизо] корде дод ва ба Юсуф гуфт: «Бар [чамъи] онон ворид шав». Пас, [занон] чун ўро диданд, бисёр бузург [-у зебо] шумурданд ва [чунон маҳви чамолаш шуданд] дастҳояшонро заҳмӣ карданд ва гуфтанд: «Паноҳ бар Аллоҳ таоло! Ин башар нест, ин ҷуз фариштае бузургвор нест»

فَلَمَّا رَأَهَا قَمِيصَهُ وَقُدْ مِنْ دُبْرِ قَالَ  
إِنَّهُ وَمَنْ كَيْدُكُنْ إِنَّ كَيْدُكُنْ

عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذِهِ  
وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنِي لِإِنَّكَ كُنْتَ مِنْ

الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

\*وَقَالَ نُسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاتُ  
الْعَزِيزِ تُرَوِّدُ فَتَنِهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ  
شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَرَبَّنَا فِي ضَلَالٍ

مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ  
إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَبِّرًا  
وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا  
وَقَالَتِ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْهُنَّ  
أَكْبَرُهُنُّ وَقَطَعُنَّ أَيْدِيهِنَّ وَقُلْنَ  
حَاشِيَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا

إِلَّا مَلَكٌ كَيْمٌ ﴿٣١﴾

32. [Хамсари Азиз] Гуфт: «Ин [чавони зеборў] ҳамон аст, ки маро дар барои ў сарзаниш мекардед. [Оре] Дар ҳақиқат, ман аз ў комчӯй намудам ва ў хештандорӣ кард ва [инак] агар он чиро ба ў дастур медиҳам, анҷом надиҳад, ҳатман, зиндонӣ мешавад ва мусалламан, аз хоршудагон ҳоҳад буд»

33. [Юсуф] Гуфт: «Парвардигоро, зиндон барои ман аз он чи [инҳо] маро ба сӯяш меҳонанд, маҳбубтар аст ва агар найрангашонро аз ман нагардонӣ, ба онон гароиш мейёбам ва [агар чунин кунам] нодон ҳоҳам буд»

34. Пас, Парвардигораш [дуои] ўро иҷобат кард ва найрангашонро аз ў бозгардонид. Бе тардид, Ў шунавову доност

35. Он гоҳ пас аз он ки [Азизи Миср ва атрофиёнаш] нишонаҳо[-и покдомании Юсуф]-ро диданд, тасмим гирифтанд [барои сарпӯш гузоштан бар ин беобрӯй] ўро то муддате зиндонӣ кунанд

36. Ва ду ҷавон ҳамроҳи ў вориди зиндон шуданд. [Рӯзе] Яке аз он ду гуфт: «Ман [дар хоб] худро дидам, ки [ангур барои] шароб мефишорам» ва дигарӣ гуфт: «Ман хоб дидаам, ки бар сари хеш [зарфи] ноне мебарам [ва] парандагон аз он меҳӯранд. Моро аз таъбираш огоҳ кун, [ки] ҳатман, туро аз нақуқорон мебинем»

قَالَتْ فَنَّالِكُنَّ الَّذِي لُمُونَنِي فِيهِ  
وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  
فَأَسْتَعْصَمْ لَوْلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا  
عَاهَمُرُّهُ لَيُسْجِنَنَ وَلَيَكُونَنَ مِنَ  
الصَّاغِرِينَ ﴿٢٣﴾

قَالَ رَبِّ الْسِّجْنِ أَحْبَبْ إِلَيَّ مِمَّا  
يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَلَا تَصْرُفْ عَنِي  
كَيْدُهُنَّ أَصْبُبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ قَنَّ  
الْجَاهِلِينَ ﴿٢٤﴾

فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ  
كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا  
أَلْآيَتِ لَيُسْجِنُنَّهُ حَتَّىٰ حَيْنِ ﴿٢٦﴾

وَدَخَلَ مَعَهُ الْسِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ  
أَحْدُهُمَا إِنِّي أَرْبَيْ أَعْصِرُ حَمَراً  
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْبَيْ أَحْمَلُ فَوَّاقَ  
رَأْسِي حُبْرًا تَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْهُ  
نَهَشَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرْلَكَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

37. [Юсуф] Гуфт: «Хөч ғизое барои хӯрдан наздатон намеоваранд, магар он ки пеш аз оварданаш, шуморо аз [кайфияту] ҳақиқаташ огоҳ созам. Ин [ахбори ғайбӣ] аз онҳост, ки Парвардигорам ба ман омӯхтааст. Дар ҳақиқат, ман оини қавмеро, ки ба Аллоҳ таоло имон намеоваранд ва ба [сарои] охират [низ] куфр меварзанд, тарк кардам

38. Ва аз оини падаронам Иброҳим ва Исҳоқ ва Яъқуб пайравӣ кардам. Барои мо сазовор нест, ки чизеро шарики Аллоҳ таоло қарор дижем. Ин [яктонастӣ] аз фазли Аллоҳ таоло бар мо ва бар [ҳамаи] мардум аст, вале бештари мардум сипос намегузоранд

39. Эй дӯстони зиндонии ман, оё маъбудони пароканда [ва мутааддид] беҳтаранд, ё Аллоҳи ягонаи пирӯзманд?

40. Шумо ба чои ў [чизеро] намепарастед, магар номҳое [бемаъний], ки худ ва падаронатон бар онҳо ниҳодаед. Аллоҳ таоло ҳеч далеле бар [ҳақиқати] онҳо нозил накардааст. Фармонравой, танҳо аз они Аллоҳ таоло аст [ва] фармон додаст, ки ҷуз Ӧро напарастед. Ин ҳамон дини рост ва устувор аст; вале бештари мардум намедонанд

قَالَ لَا يَأْتِي كُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ  
إِلَّا بَأْتَنُكُمَا بِتَوْلِيهِ قَبْلَ أَنْ  
يَأْتِي كُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلِمْنَى رَبِّهِ  
إِنِّي تَرْكُثُ مِلَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كُفَّارُونَ ﴿٣٧﴾

وَأَتَيْعُثُ مِلَةً إِذَا بَأْتَهُمْ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ  
نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ  
وَلَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

يَصَاحِبِي السِّجْنَ إِذْ أَرْبَابُ  
مُنْقَرِفُونَ حَيْرٌ أَمَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ  
الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ  
سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَعَابُوكُمْ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنْ  
أَحْكَمُ إِلَّا بِلَهِ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا  
إِيَاهُ إِلَيْهِ أَكْلَدُ الَّذِينَ أَلْقَيْمُ وَلَكُنَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

41. Эй дүстони зинدونии ман, яке аз шумо [озод мешавад] ва ба сарвари хеш шароб хоҳад нӯшонд ва аммо дигаре ба дор овехта мешавад ва парандагон аз [мағзи] сараш хоҳанд хўрд. Амре, ки дар [мавриди] он аз ман назар хостед, [чунин] муқаддар шудааст»

42. Ба [Юсуф] ба яке аз он ду [нафар], ки донист раҳо мешавад, гуфт: «Аз ман назди сарварат [подшоҳ] ёд кун». Ба[-ле] шайтон ёд кардан [аз Юсуфро назди] сарвараш аз хотири вай [соқии подшоҳ] бурд ва ў [Юсуф] чандин сол [-и дигар низ] дар зиндон боқӣ монд

43. Ба [рӯзе] подшоҳ гуфт: «Ман [дар хоб] дидам, ки ҳафт гови фарбехро ҳафт гови лоғар мөхӯрданд ва ҳафт хӯши сабз ва [ҳафт хӯши] дигарро хушк [дидам]. Эй бузургон, агар таъбири хоб мекунед, дар [бораи] хобам назар диҳед»

44. Онон гуфтанд: «[Инҳо] Хобҳое парешон аст ва мо ба таъбири ин [гуна] хобҳо доно неstem»

45. Ва яке аз он ду [зиндонӣ], ки начот ёфта буд, пас аз муддатҳо [Юсуф]-ро ба ёд овард [ва] гуфт: «Маро ба [зиндон] бифиристиед, то дар бораи таъбири он [хоб] ба шумо хабар диҳам»

يَصَحِّي الْسَّجْنَ أَمَا حَدُّكُمَا  
فَيُسْقِي رَبَّهُ وَخَرَا وَأَمَا آخَرَهُ  
فَيُصْلِبُ فَتَأْكُلُ الظَّلَّيْرُ مِنْ  
رَأْسِهِ فُضِّي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ  
سَسْقَيْتَانِ ﴿١﴾

وَقَالَ لِلَّذِي ظَلَّ أَنَّهُ دَنَاجٌ مِنْهُمَا  
أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسِلْهُ  
الشَّيْطَنُ ذُكْرَ رَبِّهِ فَلَيَثِ فِي  
الْسَّجْنِ بِضَعْ سِينَنِ ﴿٢﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ  
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ  
وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ حُضْرٌ وَأَخْرَ  
يَا بَسَدَتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي  
رُعَيْتِي إِنْ كُنْتُمْ لِلَّهِ عَبْدُونَ ﴿٣﴾

فَالْوَلُو أَضْغَثُ أَحْلَامِ وَمَا تَحْنُ  
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِيْنِ ﴿٤﴾

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَأَدْكَرَ بَعْدَ  
أُمَّةٍ أَنَّ أَنْبِيَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ  
فَأَرْسَلُونِ ﴿٥﴾

46. [Ў ба зиндон рафт ва гуфт] «Юсуф, эй марди ростгў, дар бораи ин хоб изҳори назар кун, ки ҳафт гови фарбехро ҳафт гови лоғар меҳӯрданд ва ҳафт хӯши сабз ва [ҳафт хӯши] хушкидаи дигар бароямон таъбир кун, то назди мардум баргардам, шояд онҳо [таъбири ин хоб ва тавоноиҳои туро] бидонанд

47. [Юсуф] гуфт: «Ҳафт соли паёпай [бо ҷиддият] кишоварзӣ кунед ва он чиро, ки дарав мекунед, ҷуз андаке, ки меҳӯред, бо хӯшааш [канор] бигзоред

48. Сипас баъд аз он [даврони равнақ] ҳафт [соли қаҳтии] саҳт меояд, ки он чиро барои он солҳо [канор] гузоштаед, меҳӯред, ба ҷуз андаке, ки онро [барои тухмӣ] захира мекунед

49. Сипас баъд аз он ҳафт [сол] соле фаро мерасад, ки борони фаровоне насиби мардум мешавад ва дар он сол, [бар асари фаровонӣ, аз меваҳо] ассора (афшурданиҳо) мегиранд»

50. Подшоҳ [чун ин таъбирро шунид] гуфт: «Ўро назди ман биёваред». Пас, чун фиристода [-и подшоҳ] назди ў омад, [Юсуф] гуфт: «Назди сарварат бозгард ва аз ў билурс, ки мочарои заноне, ки дастҳои худро буриданд, чи буд? Ҳатман, Парвардигорам ба найранги онон огоҳ аст»

يُوسُفْ أَيُّهَا الْصَّدِيقُ أَقْتَنَا فِي سَبْعٍ  
بَكْرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ  
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ حُضْرٍ  
وَأُخْرَ يَأْسَتٍ لَعَلَّيْ أَرْجِعُ إِلَيْ  
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ⑯

قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا  
حَسَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا  
قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ⑯

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ  
يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تُحْصِنُونَ ⑯

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ  
يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ⑯

وَقَالَ الْمُلْكُ أَتْشُونِي بِهِ فَلَمَّا  
جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْ رَبِّكَ  
فَسَعَاهُ مَا بَأْلَ الْيَسْوَةَ الَّتِي فَطَعَنَ  
أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ  
عَلِيمٌ ⑯

51. [Подшоҳ он занонро хост ва] Гуфт: «Ҳангоме ки Юсуфро ба сўйи хеш даъват кардед, ҷараёни коратон чи буд?» Гуфтанд: «Паноҳ бар Аллоҳ таоло! Мо ҳеч гуноҳе дар ў сурог надорем». [Дар ин ҳангом] Ҳамсари Азиз гуфт: «Акнун ҳақ ошкор шуд, ман [будам, ки] аз вай комчӯй кардам [ва ў покдоманий варзид] ва яқинан, ростгӯст

52. Ин [эътироф] барои он аст, ки [Юсуф] бидонад, ки ман дар пинҳон ба ў хиёнат накардаам [ва дар ғиёбаш ҳақиқатро гуфтаам] ва ин ки Аллоҳ таоло найранги хоинонро ба ҷоиे намерасонад

53. Ман ҳаргиз худро бегуноҳ намешуморам. Бе шак, нафс [-и васвасагари инсон ўро] пайваста ба бадӣ фармон медиҳад, магар он ки Парвардигорам раҳм кунад. Бе тардид, Парвардигорам омурзандай меҳруbon аст»

54. Ва подшоҳ гуфт: «Ў [Юсуф]-ро наздам биёваред [то мушовири] хоси худ гардонам». Пас, чун [Юсуф наздаш омад ва] бо вай суҳбат кард, [подшоҳ] гуфт: «Ту имрӯз назди мо арҷманд [ва] амин ҳастай»

55. Юсуф] гуфт: «Маро бар [сарпарастии] ҳазонаҳои [молӣ ва ғизоии ин] сарзамин бигумор, [ки] бе тардид, ман нигаҳбоне доно ҳастам»

قَالَ مَا حَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدْتُنَّ  
يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ حَلَّ  
لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ  
أَمْرَأُكَ الْعَزِيزُ الَّذِي حَصَّصَ  
الْحُقُوقَ أَنَّ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٥١﴾

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
الْجَانِبِينَ ﴿٥٢﴾

\*وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ الْأَنْفَسَ  
لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ إِنَّ  
رَبِّ الْعُمُورِ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

وَقَالَ الْمُلْكُ أَشْتُونِي بِهِ  
أَسْتَحْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ  
قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ  
أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى حَرَائِنَ الْأَرْضِ  
إِلَيْ حَفِيظٍ عَلِيمٍ ﴿٥٥﴾

56. Ва ин гуна ба Юсуф дар он сарзамин манзалат [-у қудрат] додем, [он чунон] ки [метавонист ба ҳар ҷо биравад ва] дар ҳар ҷойе аз он ки меҳост, иқомат мекард. Мо раҳмати худро ба ҳар ки бихоҳем мерасонем

57. Ва подоши охират барои қасоне, ки имон овардаанд ва парҳезгорӣ кардаанд, беҳтар аст

58. Ва [чун сарзамини Канъонро хушксолӣ фаро гирифт] бародарони Юсуф [барои таҳияи гандум ба Миср] омаданд ва бар ў ворид шуданд. Пас, ў онҳоро шинохт, дар ҳоле ки онон вайро нашинохтанд

59. Пас, чун борҳояшонро омода кард, [ба онон] гуфт: «[Навбати оянда] Бародареро, ки аз падаратон доред, назди ман оваред. Оё намебинед, ки ман паймонаро тамом медиҳам ва беҳтарин мизбонам?»

60. Пас, агар ўро наздам наоваред, паймонае назди ман наҳоҳед дошт ва наздикам нашавед»

61. [Бародарон] Гуфтанд: «Ўро аз падараш ҳоҳем хост ва ҳатман, ин корро мекунем»

وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتُلُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ  
بِرَحْمَةِنَا مَنْ دَشَاءُ وَلَا نُضِيغُ أَجْرَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا  
وَكَانُوا يَتَقَوَّنَ ﴿٥٧﴾

وَجَاءَ إِخْرَوُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ  
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٥٨﴾  
  
وَلَمَّا جَهَرَ هُمْ بِهِمَا يَهُمْ قَالَ أَتَشْوِنِي  
إِلَيْكُمْ مَنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنِ  
أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرٌ  
الْمُنْزَلِينَ ﴿٥٩﴾

إِنْ لَمْ تَأْتُنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ  
عِنْدِي وَلَا تَقْرِبُونَ ﴿٦٠﴾

قَالُوا سَنُرِودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا  
لَفَعِلُونَ ﴿٦١﴾

62. Ва [Юсуф] ба ғуломонаш гуфт: «Сармояҳояшонро [ки барои хариди ғалла овардаанд, махфиёна] дар борҳояшон бигузоред, шояд ҳангоме ки ба сӯйи хонаводаи худ бозгаштанд, онро [бубинанд ва] бишносанд. Умед, ки бозоянд»

63. Пас, чун ба сӯйи падарашон бозгаштанд, гуфтанд: «Падарчон, паймона [ва саҳми ғаллаи навбати оянда]-ро аз мо боздоштанд, пас, бародарамон [Бинёмин]-ро бо мо бифирист, то саҳме [аз ғалла] бигирим ва мо ҳатман, муроқибаш хоҳем буд»

64. [Яъқуб] гуфт: «Оё ҳамон гуна, ки пештар шуморо нисбат ба бародараш [Юсуф] амин доштам, [ин бор ҳам] бар ў амин бидонам? Пас, Аллоҳ таоло беҳтарин нигаҳбон аст ва ў меҳрубонтиарини меҳрубонон аст»

65. Ва чун бори худро кушоданд, сармояшонро ёфтанд, ки ба онон бозгардонда шуда буд. Гуфтанд: «Падарчон, [дигар] чи меҳоҳем? Ин сармояи мост, ки ба мо бозгардонида шудааст, [бад-ин васила] барои хонаводаи худ озуқа меоварем ва бародарамонро [низ] ҳифозат мекунем ва [бо бурдани Бинёмин] як бори шутур изофа мегирим. Ин паймона [барои Азизи Миср кори] осонест

وَقَالَ لِفِتْنَتِيهِ أَجْعَلُوهُ بِضَعَتَهُمْ فِي  
رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرُفُونَهَا إِذَا  
أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٦١﴾

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَيْبَهِمْ قَالُوا يَئِابَانَا  
مُنْعِنْ مِنَ الْكَيْنُ فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَاهَا  
نَكْتَلَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٢﴾

قَالَ هَلْ ءامَنْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا  
أَمْنَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ  
خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ  
الرَّحِيمِ ﴿٦٣﴾

وَلَمَّا فَتَحَوْا مَتَّعْهُمْ وَجَدُوا  
بِضَعَتَهُمْ رُدْثَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَئِابَانَا  
مَا تَبْغِي هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُدْثَ إِلَيْنَا  
وَتَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظُ أَخَاهَا وَنَزَادُ  
كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلَ يَسِيرٍ ﴿٦٤﴾

66. [Яъқуб] Гуфт: «Харгиз ўро бо шумо нахоҳам фиристод, то бо ман ба номи Аллоҳ таоло паймони устуворе бибандед, ки ҳатман ўро назди ман бозмеоваред, магар он ки гирифтор шавед [ва ҳеч як начот наёбед]. Пас, чун [аҳду] паймони устувори хеш ба ў доданд, [Яъқуб] гуфт: «Аллоҳ таоло бар он чи мегӯем, [гувоҳу] нигаҳбон аст»

67. Ва [ҳамчунон] гуфт: «Эй писаронам, [барои он ки ҷалби таваҷҷуҳ ҳакунед] аз як дар ворид нашавед, балки аз дарҳои мухталиф доҳил шавед ва [албатта, бо ин супориш] наметавонам ҷизе аз [қазо ва қадари] Аллоҳро аз шумо дур кунам. Ҳукм ҷуз барои Аллоҳ таоло нест. Бар ў тавакkal кардам ва тавакkalқунандагон бояд бар ў тавакkal кунанд

68. Ва чун ҳамон гуна ки падарашон ба онон дастур дода буд, ворид шуданд. [Ин шеваи вуруд] Эшонро аз [қазои] Аллоҳ таоло бознадошт, вале [ҳар чи буд] ниёзи ҷалби Яъқубро бароварда кард. Ў аз [баракати] он чи бад-ӯ омӯхта будем, дорои донише фаровон буд, вале бештари мардум намедонанд

69. Ва чун [бародарон] бар Юсуф ворид шуданд, бародараш [Бинёмин]-ро назди худ ҷой дод [ва ба оҳистагӣ ба ў] гуфт: «Ман бародарат ҳастам, пас, аз корҳое, ки [бародаронамон] мекарданд, андуҳгин мабош»

قَالَ لَنِ أُرْسِلَهُ وَمَعَكُمْ حَتَّىٰ  
تُؤْتُونِ مَوْتَنَا مِنَ اللَّهِ لَنَا تَنْتَهِي بِهِ  
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَأَمَّا عَاتَهُ  
مَوْتَنَاهُ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ  
وَكَيْلٌ ﴿٢٦﴾

وَقَالَ يَبْنَيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ  
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَقْرَبَةٍ  
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ  
تَوْكِلْتُ عَلَيْهِ فَلَيَتَوَكَّلِ  
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٧﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ  
أَبْوُهُمْ مَا كَانُ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ  
يُعْقُبُ قَصَنَهَا إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا  
عَلِمَنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ يُوسُفَ إِذَا  
أَحَادُهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخْوَكَ فَلَا  
تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

70. Пас, ҳангоме ки борхояшонро омода кард, чоми [подшох]-ро дар бори бародара什 [Бинёмин] гузашт, он гоҳ нидодиҳандае бонг баровард [ки]: «Эй корвониён, ҳатман, шумо дузд ҳастед»

71. [Бародарони Юсуф] Рӯ ба онон карданд ва гуфтанд: «Чи гум кардаед?»

72. [Коргузорон] Гуфтанд: «Паймонаи подшоҳро гум кардаем ва [он ки бонг бароварда буд, гуфт] ҳар ки онро биёварад, як бори шутур [ҷоиза] дорад ва ман зомини ин [подош] ҳастам»

73. [Бародарони Юсуф] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло савганд, шумо медонед, ки мо наёмадаем, то дар ин сарзамин фасод қунем ва мо [ҳаргиз] дузд набудаем»

74. [Онон] Гуфтанд: «Пас, агар дурӯғгӯ бошед, кайфара什 чист?»

75. Гуфтанд: «Кайфари касе, ки [он паймона] дар бораш пайдо шавад, [ин аст, ки] худаш кайфари он бошад [ва ба бардагии шумо дарояд]. Мо ситамгоронро ин гуна мӯчозот мекунем»

فَلَمَّا جَهَرُهُمْ بِجَهَانِهِمْ جَعَلَ  
أَسْقِيَايَةً فِي رَحْلٍ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ  
مُؤْذِنٌ أَنْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ  
لَسَرِّقُونَ ﴿٤٦﴾

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا  
تَقْدِيدُونَ ﴿٤٧﴾

قَالُوا نَقْدٌ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ  
جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَّا بِهِ  
رَعِيمٌ ﴿٤٨﴾

قَالُوا تَالِلَهِ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا جِئْنَا  
لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا  
سَرِّيَّبِينَ ﴿٤٩﴾

قَالُوا فَمَا جَزَّوْهُ إِنْ كُنْتُمْ  
كَلِّيَّبِينَ ﴿٥٠﴾

قَالُوا جَزَّوْهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ  
فَهُوَ جَزَّوْهُ كَذَلِكَ تَحْزِي  
الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

76. Пас, [Юсуф] пеш аз бори бародараш, шурӯй ба [чустучүй] борхой онон кард, сипас он [паймона]-ро аз бори бародараш берун кашид. Ин гуна барои Юсуф чораандешӣ кардем, [то битавонад Бинёминро назди худ нигаҳ дорад, зеро ў] тибқи оини подшоҳи [Миср] наметавонист бародарашро боздошт кунад, магар ин ки Аллоҳ таоло бихоҳад. Мо дараҷоти ҳар киро бихоҳем боло мебарем ва [бидонед, ки] фаротар аз ҳар соҳибдонише донишваре ҳаст

77. [Бародарон] Гуфтанд: «Агар ў дуздй кардааст [шигифт нест, чаро ки] бародараш [ниز] пеш аз ин дуздй карда буд. Пас, Юсуф онро дар дили хеш пинҳон дошт ва [нороҳатиаш] бар онон ошкор накард [ва бо худ] гуфт: «Шумо аз назари ҷоигоҳ [аз он чи вонамуд мекунед], бадтаред ва Аллоҳ таоло ба он чи баён мекунед, донотар аст»

78. Гуфтанд: «Эй Азиз, ў падари пиредорад [ки тоқати дурии фарзандашро надорад], пас, яке аз моро ба ҷои ў бигир. Ба ростӣ, ки мо туро аз нақуқорон мебинем»

79. [Юсуф] Гуфт: «Паноҳ бар Аллоҳ таоло, ки ҷуз он касеро, ки колоямонро наздаш ёфтаем, боздошт кунем! Он ҷоҳ [агар чунин кунем] ҳатман, ситамгор ҳоҳем буд»

فَبَدَأَ بِأُوْعِيْتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ  
أَسْتَخْرِجُهَا مِنْ وَعَاءَ أَخِيهِ كَذَلِكَ  
كَذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ  
فِي دِيْنِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  
تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ  
ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

\* قَالُوا إِنَّ يَسِرُّ فَقَدْ سَرَقَ أَخَهُ  
لَهُو مِنْ قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي  
نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ  
شُرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
تَصْفِفُونَ ﴿٧٧﴾

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا<sup>٧٨</sup>  
شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا  
إِنَا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

قَالَ مَعَادًا لَلَّهُ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ  
وَجَدْنَا مَتَلَعِنًا عِنْدَهُ وَإِنَّا إِذَا  
لَكَلِيلُونَ ﴿٧٩﴾

80. Пас, чун [бародарон] аз ў ноумед шуданд, начвокунон ба гӯшае рафтанд. [Бародари] Бузургашон гуфт: «Магар намедонед, ки падаратон бо номи Аллоҳ таоло паймоне устувор аз шумо гирифтааст ва пештар [низ] дар мавриди Юсуф чи кӯтохие кардед? Ман ҳаргиз аз ин сарзамин намеравам, то падарам ба ман ичозати [бозгашт] дихад ё [он ки] Аллоҳ таоло дар бораам доварӣ кунад, [ки] бе тардид, Ў беҳтарин довар аст

81. [Шумо] Назди падаратон бозгардед ва бигӯед: «Эй падар, писарат дуздӣ кард ва мо ҷуз ба он чи медонистем, гувоҳӣ надодем ва аз ғайб огоҳ набудем [ки бидонем дуздӣ меқунад]

82. Ва аз [мардуми] шаҳре, ки дар он будем ва аз корвоне, ки бо он омадем, бипурс ва мо, ҳатман, ростгӯем»

83. [Яъқуб] Гуфт: «[Чунин нест] Балки ҳавои нафси шумо кор [-и ношоиста]-ро бароятон ороста аст, пас, [чораи кор] сабре накуст. Умед аст, ки Аллоҳ таоло ҳамаи ононро ба ман бирасонад. Бе тардид, Ў донои ҳаким аст»

84. Ва аз онон рӯ бигардонд ва гуфт: «Дареғ аз Юсуф! Ва ҷашмонаш аз шиддати андуҳ [ва гиристан барои фарзандаш] сафед шуд ва ҳамчунон андуҳи худро фурӯ мекӯрд

فَلَمَّا أَسْتَيْشُسْوَا مِنْهُ حَلَصُوا نَحِيَّا  
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ  
أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْرِقًا  
مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلٍ مَا فَرَطْشُ فِي  
يُوسُفَ قَلَّ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى  
يَأْذَنَ لِي أَبِي أُو يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ  
خَيْرُ الْحَكَمِينَ ﴿٨١﴾

أَرْجَعُوا إِلَيَّ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَأَبَانَا  
إِنَّ أَبَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا  
عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ  
حَفَظْتِنَ ﴿٨٢﴾

وَسَعَى الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا  
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا  
لَصَدِيقُونَ ﴿٨٣﴾

قَالَ بْلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ  
أَمْرًا فَصَبَرُو جَيْلَ عَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَأْتِيَنِي بِهِمْ حَيْنًا إِلَهُرْ هُوَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ ﴿٨٤﴾

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأَسَّفَى عَلَى  
يُوسُفَ وَأَيْضًا عَيْنَاهُ مِنَ  
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٥﴾

85. [Писаронаш] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло савганд, ту [он қадр] пайваста аз Юсуф ёд мекунӣ, то [оқибат] ба саҳтӣ бемор шавӣ ё бимирий»

86. [Яъқуб] Гуфт: «Ман аз дарду андуҳи хеш ба [даргоҳи] Аллоҳ таоло менолам ва аз [гутбу бузургии] Аллоҳ таоло чизҳое медонам, ки шумо намедонед»

87. Эй писаронам, биравед ва дар бораи Юсуф ва бародаронаш ҷустуҷӯ кунед [ва ҳабар бигиред] ва аз раҳмати Аллоҳ таоло маъюс нашавед, [чаро ки] ҷуз гурӯҳи кофирон, касе аз раҳмати Аллоҳ таоло маъюс намегардад»

88. Пас, чун [писарони Яъқуб ба Миср рафтанд ва] бар ӯ [Юсуф] ворид шуданд, гуфтанд: «Эй Азиз, ба мо ва хонадонамон [дар асари фақру хушсолӣ] саҳтии фаровоне расидааст ва [инак] колои ноҷиз [ва моли андаке барои ҳариди ғалла] бо ҳуд овардаем, пас, паймонаро бароямон комил кун ва бар мо садақа [ва бахшиш] кун. Бе тардид, Аллоҳ таоло бахшандагонро подош медиҳад»

89. [Юсуф] Гуфт: «Оё донистед, ки вақте [аз оқибати коратон] бехабар будед, дар ҳаққи Юсуф ва бародараш чи кардед»?

قَالُواٰ تَأْلِهَ تَقْتُلُوْ تَذْكُرٌ يُوسُفَ  
حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ  
مِنَ الْمُهْلِكِينَ ﴿٨٥﴾

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوْ بَنِي وَحْزَنِي إِلَىٰ  
الَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

يَبْيَأَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ  
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ  
رَوْجِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْجٍ  
الَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴿٨٧﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأْتِيْهَا  
الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَصْرُورَ وَجَهَنَّما  
بِيَضْلَعَةٍ مُّزْجَنَةٍ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْنَاءُ  
وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

قَالَ هُلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوسُفَ  
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

90. [Онон] Гуфтанд: «Оё ба ростй, ту [ҳамон] Юсуфий?» Ү гуфт: «[Оре] Ман Юсуфам ва ин бародари ман аст. Яқинан, Аллоҳ таоло бар мо миннат ниход. Ба ростй, ҳар ки пархезкорй ва шикебой кунад, пас, [бидонад, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло подоши накукоронро табоҳ намекунад»

91. [Бародаронаш] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло савганд, [ки] яқинан, Аллоҳ таоло туро бар мо бартарй додааст ва мо, ҳатман, хатокор будем»

92. [Юсуф] Гуфт: «Имрӯз ҳеч сарзанише бар шумо нест. Аллоҳ таоло шуморо меомурзад ва Ү меҳрубонтарини меҳрубонон аст

93. [Акнун] Ин пероҳани маро бибаред ва бар рӯи падарам биандозед, то бино гардад ва [сипас] ҳамаи хонаводай худро назди ман биёваред»

94. Ва чун корвон [аз Миср ба сўйи Канъон] ба роҳ афтод, падарашон [ба атрофиёнаш] гуфт: «Агар маро камхирад нашуморед, [мегўям, ки] яқинан, бўйи Юсуфро эҳсос мекунам»

95. [Онон] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло савганд, ки ҳатман, [боз ҳам] дар иштибоҳи деринаат ҳастй»

قَالُوا إِنَّك لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا  
يُوسُف وَهَذِهِ أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ  
عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَوَقَّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ  
الَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٩﴾

قَالُوا تَالَّهِ لَقَدْ ءاثَرْتَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا  
وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِينَ ﴿٥٠﴾

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ  
يَعْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرَحَمُ  
الرَّاحِمِينَ ﴿٥١﴾

أَذْهَبُوا بِقَيْمِصِي هَذِهَا فَالْقُوَّةُ عَلَى  
وَجْهِهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَأَثُونِي  
بِأَهْلِكُمْ أَمْجَعِينَ ﴿٥٢﴾

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرِ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي  
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ  
تُفَيِّدُونِ ﴿٥٣﴾

قَالُوا تَالَّهِ إِنَّك لَفِي ضَلَالٍ  
الْقَدِيمَ ﴿٥٤﴾

96. Пас, чун мұждарасон омад ва он [пероҳан]-ро бар чехраи ў афканд, пас, ногаҳон бино шуд [ва] гуфт: «Оё ба шумо нагуфтам, ки ман аз [лутфу бузургии] Аллоҳ таоло чизхое медонам, ки шумо намедонед»?

97. Гуфтанд: «Эй падар, барои мо [ба хотири] гуноҳонамон омурзиш биҳоҳ, [чаро ки] яқинан, мо гунаҳгор будем»

98. [Яъқуб] Гуфт: «Ба зудӣ бароятон аз Парвардигорам омурзиш металабам. Бе тардид, ў омурзандай меҳрубон аст»

99. Пас, [ҳамагӣ ба Миср рафтанд ва] чун бар Юсуф ворид шуданд, ў падару модарашро [дар оғӯш гирифт ва] назди худ ҷой доду гуфт: «[Ҳамагӣ ба Миср дароед, ки иншоаллоҳ [аз ҳар гуна озоре] эмин ҳоҳед буд»

100. Ва падару модарашро бар таҳт нишонд ва [ҳамагӣ] барояш ба саҷда афтоданд ва [Юсуф] гуфт: «Падарчон, ин таъбири [-и ҳамон] хобам аст, ки пештар дида будам. Парвардигорам онро рост гардонид [ва таҳаққуқ бахшид]. Яқинан, ў ба ман некӣ кард, ки маро аз зиндан берун овард ва пас аз он ки шайтон миёни ману бародаронам фитна барпо кард, шуморо аз биёбон [-и Канъон ба Миср] овард. Бе тардид, Парвардигорам дар он чи меҳоҳад, борикбин аст. Ба ростӣ, ки ў донои ҳаким аст

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَلْهَةَ عَلَى  
وَجْهِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَفْعَلْ  
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

فَالْأُولُوْ يَأْتِيَانَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا  
كُنَّا حَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنِي إِنَّهُ وَ  
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَوَيْ إِلَيْهِ  
أَبُوهُهُ وَقَالَ أَدْخُلُوا مُصْرَ إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ إِعْمَانِينَ ﴿٩٩﴾

وَرَعَ أَبُوهُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ  
سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِيَنِي هَذَا ثَأْوِيلُ  
رُؤْيَتِي مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي  
حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِإِذْ أَخْرَجَني  
مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ  
الْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ  
بَيْنِي وَبَيْنِ إِحْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ  
لَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

101. Парвардигоро, маро аз фармонравой [бахрае] ато кардй ва илми таъбири хобҳо ба ман омӯхтӣ. Эй Падидоварандай осмонҳо ва замин, Туй, ки дар дунё ва охират [дӯсту] корсози маний. Маро мусулмон [фармонбардор] бимирон ва ба шоистагон мулҳақ фармо»

102. Эй паёмбар] ин [достон] аз хабарҳои ғайб аст, ки ба ту ваҳӣ мекунем ва ҳангоме ки [бародарони Юсуф алайҳи вай] бадандешӣ мекарданд ва найранг мезаданд, ту наздашон набудӣ

103. Ва бештари мардум мӯъмин нестанд, ҳатто агар [барои имон оварданашон] ҳирс биварзӣ

104. Ту аз онон барои ин [рисолат] подош намехоҳӣ. Ин [Қуръон чизе] нест, магар панде барои ҷаҳониён

105. Ва чи бисёр нишонаҳо дар осмонҳо ва замин вуҷуд дорад, ки бар онҳо мегузаранд, ва [-ле] аз онҳо рӯй бармегардонанд [ва таваҷҷӯҳ намекунанд]

106. Ва бештарашон [дар зоҳир] ба Аллоҳ таоло имон намеоваранд, магар он ки [дар амал ба навъе] мушриканд

107. Оё [мушрикон] эмин ҳастанд аз ин ки азобе фарогир аз ҷониби Аллоҳ таоло бар онон фуруд ояд ё дар ҳоле ки ғофиланд, ногаҳон қиёмат бар эшон фаро расад?

\*رَبِّ قَدْ ءاتَيْتَنِي مِنْ أَمْلُكِ  
وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ  
فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ  
وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي  
مُسْلِمًا وَلَحِقْنِي بِالصَّلَاحِينَ ﴿١٦﴾

ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ تُوحِيهِ  
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَهُ بِهِمْ إِذْ أَجْعَوْا  
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٧﴾

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصُتْ  
بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

وَمَا سَلَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ  
إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾

وَكَأَيْنَ مِنْ عَائِيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
مَعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ  
مُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾

أَفَلَمْ يُؤْمِنُوا أَنَّا تَأْتِيَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ  
عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ  
بَعْدَهُنَّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٢﴾

108. [Эй паёмбар, ба мардум] бигү: «Ин роҳи ман аст. Ман бо далели ошкор ба сўйи Аллоҳ таоло даъват мекунам ва касоне, ки аз ман пайравӣ карданд [низ чунин мекунанд] ва Аллоҳ таоло поку мунаzzах аст ва ман аз мушрикон нестам»

109. Ва Мо пеш аз ту ҷуз мардоне аз аҳли [ҳамин] шаҳрҳо [-ро ба паёмбарӣ] нафиристодаем, ки ба онон ваҳӣ мекардем. Оё дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд сарончоми касоне, пеш аз онон буданд, чӣ гуна будааст? Ва яқинан, сарои охират барои парҳезгорон беҳтар аст. Оё намеандешед?

110. [Мо ҳамчунон ба кофирон муҳлат медодем] То он гоҳ ки паёмбарон [аз нузули азоб] маъюс шуданд ва [мардум] пиндоштанд, ки ба онон дурӯғ гуфта шудааст. [Дар ин ҳангом] Ёрии Мо ба суроғашон омад. Пас, ҳар киро хостем, начот ёфт, ва[-ле] азоби сахти Мо аз гурӯҳи мучримон бозгардонида намешавад

111. Яқинан дар достони онон барои хирадмандон ибратест. Ин [Куръон] сухане нест, ки ба дурӯғ сохта шуда бошад, балки тасдиқунандаи он чи [аз китобҳое] аст, ки пеш аз он [омада] аст ва равшангари ҳама чиз аст ва раҳнамуду раҳмате аст барои гурӯҳе, ки имон меоварад

فُلْ هَذِهِ سَبِيلٍ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ  
عَلَىٰ بَصِيرَةً أَكَانُ وَمَنْ أَتَبَعَنِي  
وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنْ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِحَالًا  
تُوحِّجُ إِلَيْهِم مَنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ أَفَلَمْ  
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَقْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ  
الْآخِرَةِ حَيْثُ لَلَّذِينَ آتَيْنَا أَقْلَامَ  
تَعْقِيلُونَ ﴿١٧﴾

حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيَّسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا  
أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءُهُمْ نَصْرًا  
فَنَبْيَحُ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِدُّ بَأْسًا عَنِ  
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّلْأُولَىٰ  
الْأَئْبِلُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ  
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

## Сураи Раъд الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим, ро. Ин оёти китоби [осмоний] ва он чи аз [сўйи]  
Парвардигорат бар ту нозил шудааст,  
ҳақ аст, vale бештари мардум имон  
намеоваранд

2. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳоро  
бидуни сутунҳое, ки онҳоро бубинед,  
барафрошт, он гоҳ бар Арш қарор  
гирифт ва хуршеду моҳро ба хидмат [-  
и инсон] гумоштааст, ки ҳар як то  
замоне муайян дар [мадори худ] равон  
бошанд. Ў кор [-и чаҳон]-ро тадбир  
мекунад ва оёти [хеш]-ро ба равшани  
баён медорад, бошад, ки ба дидори  
Парвардигоратон яқин пайдо кунед

3. Ва ўст он ки заминро бигустард ва  
дар он кӯҳҳои устувор ва ҷӯйборҳо  
падид овард ва дар он аз ҳар гуна  
мевае ду гуна оғарид, шабро ба рӯз  
[ва рӯзро ба шаб] мепӯшонад. Ҳатман,  
дар инҳо барои мардуме, ки  
меандешанд, нишонаҳое [аз қудрати  
Парвардигор] аст

الْمَرْرٌ تِلْكَ عَائِيْثُ الْكِتَابِ وَالَّذِي  
أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَلْحَقَ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بَعْدِ  
عَمَدٍ تَرَوُهَا ثُمَّ أَسْنَوَهَا عَلَى  
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
كُلُّ بَجْرٍ لِأَجَلٍ مُسَمَّىٍ يُدَبِّرُ  
الْأَمْرَ يُعَصِّلُ الْأَيَّتِ لَعَلَّكُمْ  
بِلِقَاءُ رَبِّكُمْ تُوقُنُونَ ﴿٢﴾

وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا  
رَوْسِيًّا وَأَنْهَرًا وَمِنْ كُلِّ الْشَّمَاءِ  
جَعَلَ فِيهَا زَرْجِينَ أَنْثَيْنَ يُغْشِي  
الْأَيْلَ الْنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ ﴿٣﴾

4. Ва дар замин қитаоте аст дар канори ҳам [ки бо яқдигар мутафовитанд] ва [низ] боғхое аз ангур ва киштзорҳову дараҳтони хурмо, ки [нару модаанд ва] гоҳ аз як решаша мөрүянд ва гоҳ аз решаша мутафовитанд ва [ҳамаи онҳо] бо як об сероб мешаванд. Ва [бо ин ҳол] баъзе аз онҳоро дар [таъму хосияти] мева бар дигаре бартарӣ медиҳем. Бе тардид, дар ин [амр низ] барои мардуме, ки хирад меварзанд, нишонаҳо [-и равшане] ҳаст

5. Ва [эй паёмбар] агар [аз беимонии кофирон] тааҷҷуб мекунӣ, ачиб [-тар] гуфтори онон аст, ки [дар бораи миод мегӯянд]: «Оё вақте хок шудем, воқеан [зинда мешавем ва] дар оғариниши ҷадиде хоҳем буд»? Инонанд, ки ба Парвардигорашон қуфр варзидаанд ва дар гарданҳояшон [аз оташ] занҷирҳост ва онон аҳли оташанд [ва] дар он ҷовидонанд

6. Ва [эй паёмбар, мушрикон] пеш аз некӣ [раҳмат] ба шитоб аз ту бадӣ [азоб]-ро дарҳост мекунанд ва ҳол он ки пеш аз эшон [низ бар кофирон] уқубатҳои ибратомӯз рафтааст ва ба ростӣ, Парвардигорат нисбат ба мардум, бо вуҷуди ситамгориашон омӯрзандааст ва бешак Парвардигорат саҳткайфар аст

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرٌ  
وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَبٍ وَرَزْعٌ وَخَنْبُرٌ  
صَنْوَانٌ وَغَيْرٌ صَنْوَانٌ يُسَقَى بِمَاءٍ  
وَاحِدٌ رَفِيقٌ بِعَصْنَاهَا عَلَى بَعْضٍ  
فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ  
إِلَّا قَوْمٌ يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

\*وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَعْدَّا  
كُنَّا تُرَبَّاً أَئْنَا لِفِي خَلْقِ جَنِيدٍ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
أُولَئِكَ الْأَعْلَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ أَنَارٍ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ ﴿٧﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
الْحُسْنَةِ وَقَدْ خَلَثَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
الْمُنْكَرُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ  
لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ  
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٨﴾

7. Кофирон мегүянд: «Чаро нишонахो [ва муъчизоте ҳаммонанди Mӯсо ва Исо] аз Парвардигораш бар ў нозил нашудааст? [Эй паёмбар] бе тардид, ту фақат бимдиҳандай ва ҳар қавме [паёмбари] ҳидоятгаре дорад

8. Аллоҳ таоло медонад он чиро, ки ҳар модае [дар раҳим] бор мегирад ва [низ] он чиро, ки раҳимҳо мекоҳанд ва он чиро меафзоянд ва ҳар чизе назди Ў ба андоза [ва дақик] аст

9. [Ў] Донои ниҳону ошкор [ва] бузургу баландмартаба аст

10. [Эй мардум] Ҳар касе аз шумо, ки сухани худро пинҳон кунад ё онро ошкоро баён созад ва ҳар ки дар [торикии] шаб пинҳон гардад ё дар рӯз [ба дунболи анҷоми корҳояш] биравад, [дар илми илоҳӣ] яксон аст [ва Ў ҳамаро медонад]

11. Ў [Аллоҳ таоло] фариштагоне дорад, ки ҳамвора [бандаи] Ўро аз пешорӯ ва аз пушти сараш ба фармони Аллоҳ таоло ҳифз мекунанд. Бе гумон, Аллоҳ таоло ҳол [ва сарнавишти накуи] ҳеч қавмеро тағйир намедиҳад, магар он ки онон он чиро, ки дар дилҳояшон доранд, дигаргун созанд [ва муртакиби гуноҳ шаванд]. Ва ҳангоме ки Аллоҳ таоло барои қавме [гирифторӣ ва] бадӣ бихоҳад, ҳеч чиз монеаш наҳоҳад шуд ва онон ҷуз [Зоти поки] Ў ҳеч корсозе надоранд

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِيمْقَدَارٍ ۸

عَلِيلُ الْغَيْبِ وَالشَّهِدَةُ الْكَبِيرُ  
الْمُعَالِ ۹

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفِظٌ بِالْأَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۱۰

لَهُو مُعَقِّبُكُمْ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ وَمَنْ أَمْرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنِسُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٰ ۱۱

12. Ўст, ки барқро барои бим [соиқа ва оташ] ва умед [борон] ба шумо менамоёнад ва абрҳои гаронборро падид меоварад

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ حَوْفًا

وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ

الْتِقَالَ ﴿١٥﴾

13. Раъд ба ситоиши Ў ва фариштагон аз хавфу хашят Ўро тасбеҳ мегӯянд ва [Ўст, ки] соиқаҳоро мефиристад. Пас, он [соиқаи маргбор] ба ҳар ки Ў бихоҳад, бархӯрд мекунад ва онон [кофирон] дар бораи [ягонагии] Аллоҳ таоло мӯҷодала мекунанд ва Ў саҳтири [-у саҳткайфар] аст

وَيُسَيِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ

مِنْ خِيفَتِهِ رَوِيَّسُ الْصَّوَاعِقِ

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ

يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ

الْمِحَالِ ﴿١٦﴾

14. Даъват ба ҳақ [тавҳид] аз они Ўст ва [бутҳо ва дигар] касонеро, ки [мушрикон] ба ҷойи Ў меҳонанд, [ҳаргиз] ба эшон посухе намедиҳанд, магар монанди касе, ки ду дасташро ба сӯйи об бикишояд, то [об] ба даҳонаш бирасонад, дар ҳоле ки [ҳеч обе] ба [даҳони] ў намерасад ва дуои кофирон [дар баробари бутҳояшон] ҷуз дар гумроҳӣ нест

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيْبُونَ لَهُمْ

يُشَيِّعُ إِلَّا كَبِيسْطِ كَهْيَهِ إِلَى الْمَاءِ

لَيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلْغِهِ وَمَا

دُعَاءُ الْكَفَرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٧﴾

15. Ва ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва замин аст, ҳоҳу ноҳоҳ ва [ҳатто] сояҳояшон бомдоду шабонгоҳ барои Аллоҳ таоло саҷда [ва фурӯтани] мекунанд

وَإِلَيْهِ يَسْجُدُ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ طَعْمًا وَنَرْهًا وَظَلَالُهُمْ

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿١٨﴾

16. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] бигү: «Парвардигори осмонхо ва замин кист»? Бигү: «Аллоҳ таоло». [Сипас] Бигү: «Оё ба чойи Ү [дўстону] корсозоне баргузидаед, ки [ҳатто] молики суду зиёни худ нестанд»? Бигү: «Оё нобино ва бино баробаранд? Ё торикиҳо ва нур яксонанд? Ё онон шариконе барои Аллоҳ таоло қарор додаанд, ки ҳамчун оғариниши Ү оғаридаанд ва [дар натиҷа амри] оғариниш бар онон муштабаҳ шудааст»? Бигү: «Аллоҳ таоло оғаринандай ҳама чиз аст ва Ү ягонаи пирӯзманд аст

17. [Аллоҳ таоло] Аз осмон обе фурӯ борид, он гоҳ рӯдҳо ҳар як ба андозаи [ғунҷоиши] худ чорӣ шуданд ва селоб кафк рӯйи худ баровард ва аз он чи бар оташ меафрузанд [ва мегудозанд], то зевар ё колое ба даст оваранд, [низ] кафке ҳаммонанди он [аз об бармеояд]. Аллоҳ таоло ҳаққу ботилро инчунин мисол мезанад. Ва аммо кафк ба каноре меравад ва нест мегардад, вале он чи ба мардум суд мерасонад, бар замин [боқӣ] мемонад. Аллоҳ таоло масалҳо инчунин баён мекунад

فُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فُلْ  
أَللَّهُ فُلْ أَفَأَخْتَدْتُمْ مَنْ دُونِهِ  
أُولَيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا  
وَلَا ضَرًّا فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَغْنَى  
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلْمُتُ  
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ حَلَقُوا  
كَحْلَقِهِ فَقَسَّمَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ  
فُلْ أَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ  
الْوَاحِدُ الْفَهِيرُ ﴿٦﴾

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتْ  
أَوْدِيَةُ يَقْدَرُهَا فَأَحْتَمَلَ أَسْيَلَ  
رَبَّدَا رَأَيْتَ وَمَمَا يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي  
الثَّارِ أَبْتِغَاءَ حِلْيَةً أَوْ مَتَاعَ رَبَّدَ  
مَثْلُهُ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ أَحَقُّ  
وَالْبَطْلَ فَأَمَّا الرَّبَّدُ فَيَدْهَبُ  
جُقَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْقُعُ النَّاسَ  
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ  
اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٧﴾

18. Барои касоне, ки [даъвати] Парвардигорашибонро ичобат карданд, подоши неки [бихишт дар пеш] аст ва касоне, ки [даъвати] [Уро ичобат накарданд, агар тамоми он чи дар замин аст ва [низ] ҳаммонандашро бо он доштанд, яқинан [ҳозир буданд, ки ҳамаро] барои раҳони хеш [аз азоб] бипардозанд [вале аз эшон пазирифта нахоҳад шуд]. Онон ҳисоби баде доранд [ва боҳисте бисёр саҳт] ва ҷойгоҳашон дузах аст ва чи бад ҷойгоҳе ҳаст!

19. Оё касе, ки медонад, ки он чи аз [тарафи] Парвардигорат бар ту нозил шуда, ҳақ аст, монанди касест, ки [нисбат ба ҳақ] нобиност? Танҳо хирадмандон панд мегиранд.

20. [Ҳамон] Касоне, ки ба паймони Аллоҳ таоло вафо мекунанд ва аҳд намешикананд

21. Ва касоне, ки ҳар он чиро Аллоҳ таоло ба пайванд кардани он фармон додааст, мепайванданд [силаи раҳим мекунанд] ва аз Парвардигорашибон метарсанд ва аз саҳтии ҳисоб меҳаросанд

22. Ва касоне, ки барои касби хушнудии Парвардигорашибон шикебой кардаанд ва намоз барпо доштаанд ва аз он чи ба онон рӯзӣ додаем, пинҳону ошкоро инфоқ кардаанд ва бадиро бо неки мезудоянд. Ононанд, ки нек фарҷоме ҳоҳанд дошт.

لِلَّذِينَ أَسْتَحْيِبُوا لِرَبِّهِمْ أَحْسَنَىٰ  
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحْيِبُوا لَهُ وَلَمْ أَنَّ لَهُمْ  
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَ  
لَا فَتَدَوْبِيَّهُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءٌ  
الْحِسَابٌ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُنَسِّ  
الْمَهَادُ

\*أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رَبِّكَ الْحُقْقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا  
يَنَذِّكُرُ أُولُو الْأَلْبَابُ

الَّذِينَ يُوقِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا  
يَنْقُضُونَ الْبَيِّنَاتِ

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهَ بِهِ أَنْ  
يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ  
سُوءَ الْحِسَابِ

وَالَّذِينَ صَرَبُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلَالِيَّةَ وَيَدْرُءُونَ  
بِالْحَسَنَةِ الْسَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ  
عُقَبَى الدَّارِ

23. [Подошашон] Бөгхөн човидон [-и биҳишт аст], ки онон ва ҳар як аз падарон ва ҳамсарону фарзандонашон, ки накукор будаанд, ба он ворид мешаванд ва фариштагон аз ҳар даре бар онон дармеоянд

24. [Ва ба онон мегүянд] «Салом бар шумо ба [подоши] он чи [бар имонатон] шикебой кардаед. Пас, чи накуст фарчоми он саро!»

25. Ва касоне, ки паймони Аллохро пас аз устувор карданаш мешикананд ва он чиро, ки Аллоҳ таоло ба пайвастанаш фармон додааст [силаи раҳим] қатъ мекунанд ва дар замин [фитнаву] фасод мекунанд, инонанд, ки [дар охират] лаънат ва бад фарчоме доранд

26. Аллоҳ таоло [неъмату] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад, густурда медорад ва ё танг мегирад ва [кофирон] ба зиндагии дунё шод шуданд, ва[-ле] зиндагии дунё дар [баробари] охират ҷуз баҳрае [ночиз] нест

27. Ва касоне, ки куфр варзиданд, мегүянд: «Чаро нишонае аз [сӯйи] Парвардигораш бар ў нозил нашудааст»? Бигү: «Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳар киро, ки бихоҳад гумроҳ мекунад ва ҳар киро, ки тавба намояд, ба сӯйи хеш ҳидоят мекунад»

جَنَّثُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ  
صَلَحَ مِنْ إِعْبَادِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
وَذَرِيَّتِهِمْ وَالْمَتَّكِّهُ يَدْخُلُونَ  
عَلَيْهِمْ مَنْ كُلَّ بَابٍ ﴿٦﴾

سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَنْعَمُ  
عَقْبَى الدَّارِ ﴿٧﴾

وَالَّذِينَ يَنْتَهُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ  
بَعْدِ مِيقَاتِهِ وَيَنْطَعُونَ مَا أَمَرَ  
الَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي  
الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ  
سُوءُ الدَّارِ ﴿٨﴾

الَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا  
مَتَّعٌ ﴿٩﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ  
عَلَيْهِ مَا يَهِيَّ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ  
يُضُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ  
أَنْجَابَ ﴿١٠﴾

28. [Хамон] Касоне, ки имон овардаанд ва дилхояшон ба ёди Аллоҳ таоло ором мегирад. Бидонед, ки бо ёди Аллоҳ таоло аст, ки дилҳо ором мегирад

29. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, хушо бар онон! Ва нек саранчоме доранд

30. [Эй паёмбар] Бад-ин сон туро байни уммате фиристодем, ки пеш аз онҳо умматҳое омада [ва рафта] буданд, то он чи бар ту ваҳӣ кардаем, бар онон бихонӣ ва ҳол он ки онон ба [Парвардигори] раҳмон куфр меварзанд. Бигӯ: «Ӯ Парвардигори ман аст [ва] маъбude [барҳақ] чуз Ӯ нест. Бар Ӯ тавакkal кардам ва бозгаштам ба сӯйи Ӯст»

31. Ва [ҳатто] агар Қуръоне буд, ки кӯҳҳо аз [ҳайбати] он ба ҳаракат дармеомад ва замин пора-пора мешикофт ё мурдагон аз [тиловати] он ба сухан дармеомаданд, [боз ҳам кофирон имон намеоварданд]. Амри [тадбири ҷаҳон ва нузули муъчизор] аз они Аллоҳ таоло аст. Оё касоне, ки имон овардаанд, намедонанд, ки агар Аллоҳ таоло меҳост, ҳатман, ҳамаи мардуумро ҳидоят мекард? Ва касоне, ки куфр варзиданд, пайваста ба [сазои] он чи кардаанд, гирифтори мусибати кӯбандае мешаванд ё [азоби илоҳӣ] наздики хонаҳояшон фуруд меояд ё [саранчом] ваъдаи Аллоҳ таоло фаро мерасад. Бе тардид, Аллоҳ таоло хилофи ваъда намекунад

أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمِئِنُ قُلُوبُهُمْ  
بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُ  
الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ ﴿٢٩﴾

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ حَلَّ  
مِنْ قَبْلِهَا أُمَّمٌ لَّا تَشْتَوِنَّ عَلَيْهِمْ أَذَى  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ  
بِالْجَنَّةِ قُلْ هُوَ رَبِّ الْإِلَهِ إِلَّا هُوَ  
عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٠﴾

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُرِّيَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ  
قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّمَ بِهِ  
الْمَوْتَى بَلْ لَلَّهُ أَلَا مُرْجِيًّا أَفَمْ  
يَأْمُسِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ  
اللَّهُ لَهُدَى الْكَاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ  
أَلَّذِينَ كَفَرُوا نُصِيبُهُمْ بِمَا  
صَنَعُوا قَارِئُهُ أَوْ تَحْلُّ فَرِيَادًا مِنْ  
دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

32. [Эй паёмбар] Яқинан, паёмбароне, ки пеш аз ту буданд, [низ] мавриди тамасхур воқеъ шуданд, он гоҳ ба касоне, ки куфр варзишанд, муҳлат додам, сипас ононро [ба азоб] фурӯгирифтам. Пас, [бингар, ки] кайфари ман чи гуна буд

33. Оё он [Парвардигоре], ки ҳоким бар ҳар кас ва [нозир бар] рафттору кирдори ўст, [ба парастиш сазовортар аст ё бутҳои бечон]? Ва [кофирон] барои Аллоҳ таоло шариконе қарор додаанд. Бигӯ: «Ононро ном баред». Оё [мехоҳед ба] ў дар бораи он чи дар замин аст ва ў намедонад хабар диҳед, ё фақат сухани сатҳие ва [беасос] мегӯед? [Чунин нест] балки барои касоне, ки куфр варзидаанд, найрангашон ороста шудааст ва аз роҳи [ҳақ] боздошта шудаанд ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ гузорад, ҳидоятгаре наҳоҳад дошт

34. Онон дар зиндагии дунё азоб [-и дардноке] доранд ва ҳатман, азоби охиrat саҳттар аст ва дар баробари [азоби] Аллоҳ таоло ҳеч [ёру] мудофеъе надоранд

35. Вижагии биҳиште, ки ба парҳезгорон ваъда дода шуда, [чунин аст, ки] ҷӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст, меваҳояш ҳамешагӣ ва сояаш [низ доимӣ аст]. Ин саранҷоми касонест, ки парҳезгорӣ кардаанд ва саранҷоми кофирон оташ [-и дузах] аст

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ  
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ  
أَخْذَنُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ﴿٢٣﴾

أَفَمَنْ هُوَ قَالِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا  
كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ  
سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ  
فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهِرِ مِنْ الْقَوْلِ  
رُزِّيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ  
وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ  
إِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿٢٤﴾

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ  
إِلَّهٌ مِّنْ وَاقِ ﴿٢٥﴾

\*مَثَلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْثُرُهُ  
دَائِمٌ وَطَلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ  
أَتَقْوَى وَعْقَبَى الْكَافِرِينَ أَنَّا رُ  
﴿٢٦﴾

36. Ва касоне, ки ба онон китоби осмойн додаэм, аз он чи бар ту нозил шудааст, шодмон мешаванд ва бархе аз гүрүххо[-и ахли китоб] бахше аз онро инкор мекунанд. [Эй паёмбар, ба онон] Бигү: «Чуз ин нест, ки ман дастур ёфтаам, Аллоҳро бипарастам ва ба Ў ширк наварзам, ба сўйи Ў даъват мекунам ва бозгаштам ба сўйи Ўст»

37. Ва бад-ин сон, ин Қуръонро фармоне ба забони арабий [-и фасех] нозил кардем ва агар пас аз дониш, ки [аз ҷониби Парвардигор] бароят омадааст, аз ҳавасҳои онон [мушрикон] пайравӣ кунӣ, дар баробари [азоби] Аллоҳ таоло ҳеч корсоз ва нигаҳдоранде наҳоҳӣ дошт

38. Ва бе тардид, пеш аз ту паёмбароне фиристодем ва барои онон [монанди дигар инсонҳо] ҳамсарону фарзандоне қарор додем ва барои ҳеч паёмбаре сазовор нест, ки чуз ба фармони Аллоҳ таоло [муъциза ва] ояте биёварад. Ҳар амре [тақдиру] навиштае [маълум] дорад

39. Аллоҳ таоло ҳар чиро, ки бихоҳад аз миён мебарад ва [он чиро бихоҳад] устувор медорад ва умму-л-китоб [Лавҳи маҳфуз] назди Ўст

40. Ва [эй паёмбар] агар бархе аз он чиро, ки ба онон ваъда медиҳем, ба ту нишон диҳем ё [пеш аз фаро расидани азоб] туро бимиронем, [дар ҳар ҳол] фақат таблиғи [рисолат] бар [уҳдаи] туст ва ҳисоб [-у мӯҷозоташон] бар мост

وَالَّذِينَ عَانَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ  
يَقْرُّهُنَّ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَكَ وَمِنْ  
الْأَحَرْبَابِ مَنْ يُنِكِّرُ بَعْضَهُ وَفُلْ  
إِلَيْمًا اُمِرْتَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا  
أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ  
مَكَابِ ٣٦

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا هُكْمًا عَرَبِيًّا  
وَلَئِنْ أَتَبْعَطْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا  
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ أَلَّهِ  
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقِ ٣٧

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ  
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذَرِيَّةً وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِإِعْلَمٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
إِلَكُلُّ أَجِلٌ كِتَابٌ ٣٨

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِيبُ  
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ ٣٩

وَإِنْ مَا تُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي  
تَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْنَكَ  
الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ٤٠

41. Оё [кофирон] надидаанд, ки мо [бо футуҳоти лашкари ислом] аз доманаҳои сарзамини [куфр] мекоҳем [ва бар қаламрави ислом меафзоем]? Ва Аллоҳ таоло ҳукм мекунад ва барои ҳукмаш [ҳеч] боздорандае нест ва ў дар ҳисобрасӣ сареъ аст

42. Ва ба ростӣ, касоне, ки пеш аз онон буданд [барои муқобала бо паёмбаронашон] мақр варзидаанд, вале тамоми мақрҳо [ва тадбирҳо] аз они Аллоҳ таоло аст. Ў медонад, ки ҳар касе чи мекунад ва ба зудӣ кофирон хоҳанд донист, ки фарҷоми [накуи] сарои [охират] аз они кист

43. Ва касоне, ки қуфр варзидаанд, мегӯянд: «[Эй Муҳаммад] Ту фиристода [-и Аллоҳ таоло] нестӣ». Бигӯ: «Коғист, ки Аллоҳ таоло ва касе, ки дониши [қитобҳои осмонии пешин] назди Ӯст, миёни ману шумо гувоҳ бошад»

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَعْلَمُ الْأَرْضَ نَقْصًا  
مِنْ أَطْرَافِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ لَا  
مُعَيْبٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ ﴿٣١﴾

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَمْ  
الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ  
كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَئِنْ  
عُقْبَى الدَّارِ ﴿٣٢﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ  
مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بِيَنِي  
وَيَبْيَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ دِرْعٌ  
الْكِتَابِ ﴿٣٣﴾

## سۇرای إبراهيم

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Алиф, лом, ро. Иң [Күръон] китобест, ки бар ту нозил кардем, то мардумро ба фармони Парвардигорашон аз ториких [-и ширку чахл] ба рўшной [-и имон ва дониш] берун оварй, ба роҳи [Парвардигори] шикастнопазири сутуда

2. Ҳамон] Аллоҳ таоло, ки он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Ӯст вавой бар кофирон аз азобе саҳт!

3. Касоне, ки зиндагии дунёро бар охират тарҷуҳ медиҳанд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва он роҳро мунҳариф меҳоҳанд, инон дар гумроҳии дуру дарозе ҳастанд

4. Мо ҳеч паёмбареро چуз ба забони қавмаш нафиристодем, то [битавонад паёми илоҳиро] барояшон баён кунад. Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, [ба адолати хеш] гумроҳ месозад ва [ба фазли хеш] ҳар киро бихоҳад, ҳидоят мекунад ва Ӱ шикастнопазири ҳаким аст

الرَّكِبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ  
النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ  
يَأْذِنُ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدِ ①

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَوَبِإِلَيْهِ لِكُفَّارِينَ مِنْ  
عَذَابٍ شَدِيدٍ ②

الَّذِينَ يَسْجُبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى  
الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَنْعُوْنَهَا عَوْجًا أَوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ  
قَوْمِهِ لِيَبْيَّنَ لَهُمْ فَيُضْلِلُ اللَّهُ مِنْ  
يَسَّأَءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَّأَءُ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

5. Ва ба ростй, Мо Мұсоро бо нишонақое равшани худ фиристодем [ва ба ў дастур додем], ки: «Қавматро аз торикихо [-и куфр] ба рүшнои [тавхид] берун овар ва рүзҳои Аллоҳро ба онон ёдоварй кун. Бе тардид, дар ин [ёдоварй] барои ҳар шикебои шукрғузор нишонақое [аз яктой ва бузургии Аллоҳ таоло] аст

6. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки Mұсо ба қавмаш гуфт: «Неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд оваред, он гоҳ, ки аз [чанголи] фиръавниён начотатон дод, ки бадтарин [ва саҳттарин] азобро бар саратон меовардан: писаронатонро мекуштанд ва занонатонро [барои канизӣ] зинда мегузоштанд ва дар ин [амр] аз ҷониби Парвардигоратон барои шумо озмоиш бузург буд [то шикебоиятонро биёzmояд]»

7. Ва [ёд кунед аз] ҳангоме ки Парвардигоратон фармуд, ки: «Агар шукр гузоред, яқинан, [неъматамро] бар шумо меафзорям ва агар носипосӣ кунед, яқинан, азоби ман саҳт аст»

8. Ва Mұсо ба [онон] гуфт: «Агар шумо ва ҳамаи мардуми рӯи замин коғир шавед, пас, [ба Аллоҳ таоло ҳеч зиёне намерасад, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст»

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِبْرَاهِيمَ أَنْ  
أَخْرُجْ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى  
النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِإِيْمَانِ اللَّهِ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَكَيْتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ⑤

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا  
نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَنْجَيْتُكُمْ  
مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ  
الْعَذَابِ وَيُذَيْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ  
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي  
ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ  
عَظِيمٌ ⑥

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لِئِنْ شَكَرْتُمْ  
لَا زِيَّنَكُمْ وَلَا يَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ  
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ  
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ  
لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ⑧

9. [Эй кофирон] Оё хабари [ҳалокати] касоне, ки пеш аз шумо буданд, [монанди] қавми Нуҳ ва Од ва Самуд ва [низ] онон, ки баъд аз эшон буданд [ва] ҷуз Аллоҳ таоло касе аз онон хабар надорад, ба шумо нарасидааст? Паёмбаронашон бо дaloил [-у мӯъцизот]-и равшан ба сӯяшон омаданд, valee онон [ба нишонай мухолифат] дастҳояшонро бар даҳонҳояшон ниҳоданд ва [ангушт ба дандон газиданд] гуфтанд: «Мо он чиро, ки шумо барои [иблиғи] он фиристода шудаед, инкор мекунем ва дар бораи он чи моро ба сӯяш меҳонед, саҳт дар тардиdem»

10. Паёмбаронашон гуфтанд: «Оё дар [ягонағии] Аллоҳ таоло – Офаринандай осмонҳо ва замин тардиде ҳаст? Ӧ шуморо [ба имон] фаро меҳонад, то гуноҳонатонро бибахшояд ва ба шумо то муддати муайяне муҳлат дихад». Онон гуфтанд: «Шумо ҷуз башаре ҳаммонанди мо нестед, [ва] меҳоҳед моро аз он чи ки падаронамон мепарастиданд, боздоред. Пас, далели ошкоре [дар мавриди ростгӯяитон] бароямон биёваред»

أَلْمَ يَأْتِكُمْ نَبَوْا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسَلْنَا إِلَيْهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ

\*قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفَيْ الَّهُ شَكٌّ فَأَطْبِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفَرَ لَكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ وَبُؤْخَرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مَّيَّتٌ نَرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا عَنَّا كَانَ يَعْبُدُ إَبَآبَآنَا فَأَثْوَنَا بِسُلْطَنٍ

مُبِينٌ ۖ

11. Паёмбаронашон ба онон гуфтанд: «[Оре] Мо чуз инсонхое монанди шумо неstem, vale Аллоҳ таоло бар ҳар як аз бандагонаш, ки бихоҳад [бо неъмати нубувват] миннат мениҳад ва сазовор нест, ки мо чуз ба иҷозати Аллоҳ таоло барои шумо далеле биёварем. Пас, мӯъминон бояд бар Аллоҳ таоло тавакkal кунанд

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ هَنَّ إِلَّا بَنَرٌ  
مِثْلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَنِ  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَهُ  
أَنْ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

12. Ва чаро бар Аллоҳ таоло тавакkal накунем ва ҳол он ки ў моро ба роҳҳои [саодат]-амон ҳидоят намуд? Ва мо бар озоре, ки [дар роҳи рисолат] ба мо мерасонед, ҳатман, шикебой мекунем ва тавакkalкунданғон бояд фақат бар Аллоҳ таоло тавакkal кунанд»

وَمَا لَنَا إِلَّا تَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ  
هَدَنَا سُبْلُنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا  
عَادَنَا إِنْمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ  
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٧﴾

13. Ва қасоне, ки куфр варзиданд ба паёмбаронашон гуфтанд: «Ё шуморо аз сарзаминамон берун мекунем ё ба оини мо бозгардед». Пас, Парвардигорашон ба онон ваҳӣ кард, ки: «Яқинан ситамгоронро нобуд мекунем

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ  
أَنْخْرِجُنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ  
لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ  
رُبُّهُمْ لَنْهِيَكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

14. Ва ҳатман, шуморо пас аз онон дар замин ҷой хоҳем дод. Ин [азобу подош] барои қасест, ки аз истодан [ба ҳангоми ҳисобрасӣ] дар пешгоҳи ман битарсад ва аз таҳдидам биҳаросад»

وَلَنْسُكَنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ  
ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ  
وَعَيَدَ ﴿١٩﴾

15. Ва [паёмбарон аз Аллоҳ таоло] дарҳости пирӯзӣ [бар кофиронро] карданд ва [саранчом] ҳар гарданкаши ситеザҷӯ ноком [-у нобуд] шуд

وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلُّ جَبَارٍ  
عَنِيدٍ ﴿٢٠﴾

16. [Хамон ки] Дузах пешорўи ўст ва ба вай обе аз чирки хунолуди [дузахиён] менўшонанд

17. [Обе] Ки онро чуръа-чуръа меошомад ва [аз фарти тааффуну талхӣ] фурӯ бурданаш осону гуворо нест ва марг аз ҳар тараф рӯ ба сӯяш меоварад, валие намемираад ва азобе саҳт [-у саҳмгине] пешорўи ўст

18. Масали касоне, ки ба Правардигорашон куфр варзидаанд, [ин аст, ки] рафторашон ҳамчун хокистарест, ки дар рӯзи тӯфонӣ бод бар он мевазад, ки аз он чи кардаанд, чизе дар даст надоранд. Ин ҳамон гумроҳии дуру дароз аст

19. [Эй инсон] Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло осмонҳо ва заминро ба ҳақ оваридааст? Агар бихоҳад, шуморо [аз миён] мебараад ва оваринише ҷадид [ба ҷоятон падид] меоварад

20. Ва ин [кор] бар Аллоҳ таоло душвор нест

۱۶ مِنْ وَرَآءِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ

صَدِيدٌ

۱۷ يَتَحَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْيِغُهُ وَرَبَّانِيهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ

يُمَيِّتُ وَمَنْ وَرَآهُ عَذَابٌ

غَلِيلٌ

۱۸ مَئُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

أَعْمَلُهُمْ كَرْمًا إِشْتَدَثَ بِهِ الرِّبُّ

فِي يَوْمٍ عَاصِفٌ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا

كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ دَلِيلٌ هُوَ الظَّلَلُ

الْبَعِيدُ

۱۹ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِالْحُقْقِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ

وَيَأْتِيَتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

۲۰ وَمَا دَلِيلٌ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

21. Ва [рӯзи қиёмат] ҳамагӣ дар пешгоҳи Аллоҳ таоло ҳозир [-у ошкор] мешаванд, пас, [дар ин ҳангом] ситамдидагон ба қасоне, ки гарданкашӣ мекарданд, мегӯянд: « Мо [дар дунё] пайрави шумо будем, пас, оё [имрӯз] метавонед, чизе аз азоби Аллоҳро аз мо боздоред»? Онон мегӯянд: «Агар Аллоҳ таоло моро [дар дунё ба сӯйи растагорӣ] роҳнамоӣ мекард, мо низ роҳро ба шумо нишон медодем. Чи бетобӣ кунем ё шикебоӣ намоем, бароямон яксон аст. [Ҳеч] Гурезгоҳе надорем»

22. Ва чун кори [доварӣ] анҷом шуд, шайтон мегӯяд: «Бе тардид, Аллоҳ таоло ба шумо ваъда дод ва ваъдаи росту дуруст ва ман ба шумо ваъда[-и дурӯғин] додам ва бо шумо хилофи ваъда кардам ва ман бар шумо ҳеч тасаллуте надоштам, ҷуз ин ки даъвататон кардам ва шумо [низ] иҷобатам намудед. Пас, маро сарзаниш накунед ва худро сарзаниш кунед. [Имрӯз] На ман фарёдраси шумо ҳастам ва на шумо фарёдраси ман ҳастед. Ман безорам аз ин ки пеш аз ин маро [бо Аллоҳ таоло] шарик мегирифтед. Ситамгорони [мушрик] азобе пурдард ҳоҳанд дошт

23. Ва қасоне, ки имон оварданд ва корҳои шоиста анҷом доданд, ба боғҳои [бихиште] дароварда мешаванд, ки ҷӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст. Ба фармони Парвардигорашон дар он ҷовидонанд ва дурудашон дар он ҷо «салом» аст

وَبَرَّوْا لِلَّهِ حَمِيْعًا فَقَالَ الْضُّعْفَةَ<sup>١١</sup>  
لِلَّذِينَ أَشْكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ  
تَبَعًا فَهَلْ أَنْشَمْ مُغْنِونَ عَنَّا مِنْ  
عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ  
هَدَنَا اللَّهُ أَهْدَيْنَا كُمْ سَوَاءٌ  
عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا أَنَا  
مِنْ مَحِيْصٍ<sup>١٢</sup>

وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَنَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ  
اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ  
وَوَعَدْنَاكُمْ فَأَخْلَقْنَاكُمْ وَمَا كَانَ  
لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ  
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْنَا لِي فَلَا  
تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنْفَسَكُمْ مَا أَنَا  
بِمُصْرِخَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخَي  
إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَئْشَرْتُمُونِ مِنْ  
قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ<sup>١٣</sup>

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
حَتَّىٰهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا يَأْذُنُ  
رَبِّهِمْ تَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَمٌ<sup>١٤</sup>

24. [Эй паёмбар] Оё надидй, ки Аллоҳ таоло чи гуна масал задааст? Калимаи пок [-и ло илоҳа иллаллоҳ] ҳамчун дарахти [нахли тануманду] покест, ки решаш [дар аъмоқи замин] устувор аст ва шохааш бар осмон [сар бароварда] аст

25. Меваашро ҳар лаҳза ба фармони Парвардигораш медиҳад ва Аллоҳ таоло [барои ҳидояти мардум] масалҳо мезанад, бошад, ки панд гиранд

26. Ва масали калимаи палид [ширк] ҳамчун дарахти палидест, ки аз замин барканда шуда [ва ҳеч] қарору суботе надорад

27. Аллоҳ таоло касонеро, ки имон овардаанд, дар зиндагии дунё ва дар охират бо сухани устувор [-и тавҳид] событ мегардонад ва ситамгарон [-и мушриқ]-ро гумроҳ мекунад ва Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад мекунад

28. Оё надидй он касоне [аз Қурайш]-ро, ки [сипоси] неъмати Аллоҳ таоло [Ҳарами амн ва вучуди паёмбар]-ро ба [носипосӣ ва] куфр бадал карданд ва қавмашонро ба сарои ҳалок дароварданд?

29. [Он сарои ҳалок] Дузах аст, [ки] дар он ворид мешаванд ва чи бад ҷойгоҳест!

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَسَجْرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا  
ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١١﴾

ثُوَتَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبِّهَا  
وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَلْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ  
لَعْلَمُهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

وَمَثَلٌ كَلِمَةٌ خَيِّبَةٌ كَسَجْرَةٌ  
خَيِّبَةٌ أَجْتَثَتْ مِنْ قَوْقَ الْأَرْضِ مَا  
لَهَا مِنْ فَرَارٍ ﴿١٣﴾

يَئِسَى اللَّهُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا بِالْقَوْلِ  
الثَّالِثُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ  
وَيَقْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿١٤﴾

\*أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ  
الْبَوَارِ ﴿١٥﴾

جَهَنَّمَ يَصْلُوْهَا وَيُنَسِّ الْقَرَارُ ﴿١٦﴾

30. [Мушрикон] Барои Аллоҳ таоло ҳамтоёне қарор додаанд, то [мардумро] аз роҳи Ӧ гумроҳ кунанд. Бигү: «[Чанд рӯзе аз неъматҳои дунё] Бахра гиред, пас, яқинан бозгаштатон ба сӯйи оташи [дузах] аст»

31. [Эй паёмбар] ба бандагони ман, ки имон овардаанд, бигӯ, намоз барпо доранд ва аз он чи рӯзиашон кардаем, пинҳоу ошкор инфоқ кунанд, пеш аз он ки рӯзе фаро расад, ки дар он на хариду фурӯшест ва на дӯстие

32. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳо ва заминро офарида ва аз осмон обе фурӯфиристод ва бо он [анвои] меваҳоро барои рӯзии шумо падид овард ва кишиҳоро ба хидмататон гумошт, то ба фармонаш дар дарё равон бошанд ва ҷуйборҳоро [низ] дар хидмати шумо ниҳод

33. Ва хуршеду моҳро, ки пайваста [дар мадори худ] равонанд ва [ҳамчунин] шабу рӯзро ба хидмататон гумошт

34. Ва аз ҳар он чи аз ӯ хостед, ба шумо бахшид ва агар неъмати Аллоҳро бишморед, [чунон фаровон аст, ки] наметавонед онро шумориш кунед. Ба ростӣ, ки инсон, [дар ҳаққи хеш] ситамгор [ва нисбат ба Аллоҳ таоло] носипос аст

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا لَيُضْلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْأَنَارِ ﴿٣﴾

فُلْ لِعْبَادِي الَّذِينَ عَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنِفِّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خَلْلٌ ﴿٤﴾

أَللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْقَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَحَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ إِلَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَحَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٥﴾

وَسَحَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاهِيَنِ وَسَحَرَ لَكُمُ الْيَلَى وَالنَّهَارَ ﴿٦﴾

وَعَاثَلَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَثُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٧﴾

35. Ва [ёд кун аз] Иброҳим ҳангоме ки гуфт: «Парвардигоро, ин шаҳр [Макка]-ро амн бигардон ва ману фарзандонамро аз паастиши бутҳо дур бидор

36. Парвардигоро, ба ростӣ, ки онҳо [бутҳо] бисёре аз мардумро [бо тасаввuri шафоат] гумроҳ сохтаанд, пас, ҳар ки [дар якотпаастӣ] аз ман пайравӣ кунад, яқинан, аз ман аст ва ҳар ки аз ман ноғармонӣ кунад, пас, бе тардид, ту омурзандай меҳрубонӣ

37. Парвардигоро, ман барҳе фарзандонам [Исмоил ва хонадонаш]-ро дар замини беобу кишт назди хонаи муҳтарам [-у шукӯҳманд]-и Ту ҷой додам. Парвардигоро, [чунин кардам] то намоз барпо доранд, пас, дилҳои барҳе аз мардумро чунон кун, ки ба сӯйи онон [ва ин сарзамин] мутамоил гардад ва ба эшон аз маҳсулоти [мавриди ниёзашон] рӯзӣ бибахш, бошад, ки сипос гузоранд

38. Парвардигоро, ту он чиро, ки пинҳон мекунему ошкор месозем, [ҳамаро] медонӣ ва чизе дар замину осмон аз Аллоҳ таоло пӯшида нест

39. Ситоиш аз они Аллоҳ таоло аст, ки дар кӯҳансолӣ Исмоил ва Исҳоқро ба ман ато фармуд. Бе тардид, Парвардигорам шунавандай дуост

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ أَجْعَلْ هَذَا  
الْبَلَدَ ءَامِنًا وَجَنْبِنِيْ وَبَنِيْ أَنَّ  
تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ﴿٢٥﴾

رَبِّيْ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَّ كَثِيرًا مِنَ  
النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَّى فِيَهُ وَمِنْ  
عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيْقِي بِوَادٍ  
غَيْرِ ذِي رَزْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ  
رَبَّنَا لِتُقْسِمُوا الْأَصْلَوَةَ فَأَجْعَلْ أَفْدَةً  
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ  
مِنْ أَنْثَارِتِ لَعْلَمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خُفِيَ وَمَا نُعْلِنُ  
وَمَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٨﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى  
الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي  
لَسَيِّعُ الدُّعَاءِ ﴿٢٩﴾

40. Парвардигоро, маро  
барподорандай намоз қарор бидех ва  
аз фарзандонам [низ чунин күн].  
Парвардигоро, дуоямро бипазир

41. Парвардигоро, ман ва падару  
модарам ва [ҳамаи] муъминонро рӯзе,  
ки ҳисоб барпо мешавад, биёmurз»

42. Ва [эй паёмбар, ҳаргиз] мапиндор,  
ки Аллоҳ таоло аз он чи ситамгорон  
мекунанд, ғофил аст. [На, балки  
кайфари] ононро барои рӯзе ба таъхир  
меафканад, ки чашмҳо дар он [аз  
ваҳшат] хира мешаванд

43. Дар ҳоле ки [ба сўйи мунодии  
маҳшар] шитобонанд ва сарҳоро боло  
тирифтаанд [ва бо бекарорӣ ба осмон  
менигаранд] ва чашм бар ҳам  
намезананд ва дилҳояшон [аз ваҳшат]  
тиҳӣ гаштааст

44. Ва [эй паёмбар] мардумро аз рӯзе  
битарсон, ки азоби илоҳӣ ба  
суроғашон меояд, пас, онон, ки [бо  
куфру ширк ба хеш] ситам кардаанд,  
мегӯянд: «Парвардигоро, андаке ба мо  
муҳлат бидех, то [ба дунё бозгардем  
ва] даъвататро посух гӯем ва аз  
паёмбарон пайравӣ кунем. [Гуфта  
шавад] «Шумо набудед, ки пештар  
савганд меҳӯрдед, ки шуморо фаное  
нест»?

رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الْصَّلَاةِ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءُهُ ﴿٦﴾

رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٧﴾

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَفِيلًا عَمَّا يَعْمَلُ  
الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَجِّهُهُمْ لِيَوْمٍ  
نَسْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ ﴿٨﴾

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤْسِهِمْ لَا يَرَى  
إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْنَدُهُمْ هَوَاءُ ﴿٩﴾

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ  
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا  
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ تُحِبُّ دَعْوَتَكَ  
وَتَتَّبِعُ الرُّسُلَ وَلَمْ تَكُنُوا  
أَقْسَمُتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ  
زَوَالٍ ﴿١٠﴾

45. Ва [магар на ин аст, ки] дар хонаҳои касоне, ки [бо ширку носипоси] ба хештан ситам карда буданд [қавми Ҳуд ва Солех] сокин шудед ва бароятон равшан шуд, ки [чун куфр варзидан] бо онон чи гуна рафтор кардем ва [аз саргузашти пешиниён] бароятон масалҳо задем [вале боз ҳам панд ногирифтед]

46. Ва онон ниҳояти найранги худро [барои мухолифат бо паёмбар ва күштани ў] ба кор бурданд ва макрашон назди Аллоҳ таоло [ошкор] аст, ҳарчанд найрангашон [чунон зαιф аст, ки] наметавонад кӯҳҳоро аз ҷой бардорад

47. Пас, ҳаргиз мапиндор, ки Аллоҳ таоло ваъдаи хешро [дар бораи пирӯзии ҳақ] бо паёмбаронаш хилоф мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло шикастнопазири додситон аст

48. Дар он рӯз [ин] замин ба замине дигар ва осмонҳо [ба осмонҳои дигар] табдил мешаванд ва [мардум] дар муқобили Аллоҳи ягонаи пирӯзманд зоҳир мегарданд

49. Ва гунаҳгоронро дар он рӯз мебинӣ, ки дар занҷирҳо баста шудаанд

50. Чомаҳояшон аз қири гудохта аст ва оташ суратҳояшонро мепӯшонад

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَكِينَ الَّذِينَ  
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ  
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ  
الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ  
مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرْزُولُ  
مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَغَيْرَهُ  
رُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اَنْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ  
وَالسَّمَوَاتُ ۚ وَبَرَزُوا إِلَهٖ الْوَاحِدِ  
الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَبَينَ  
فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِيرَانِ وَتَغْشَى  
وُجُوهُهُمُ الْأَثَارُ ﴿٥٠﴾

51. То Аллоҳ таоло ҳар киро ба [сазои] он чи кардааст, кайфар диҳад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст

52. Ин [Қуръон] паёме расо барои мардум аст [то ба василаи он ҳидоят шаванд] ва бо он ҳушдор ёбанд ва бидонанд, ки ӯ маъбуде якост ва то хирадмандон панд гиранд

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦﴾

هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلَيَنْدُرُوا بِهِ  
وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ  
وَلَيَدَّكِرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

## الحجر Сураи Ҳичр

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, ро. Ин оёти китоб [-и илоҳӣ] ва Қуръони равшангар аст

الرَّتِلَكَ عَائِتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ  
مُبِينٌ ﴿١﴾

2. Чи басо кофирон [ҳангоми рӯбарӯшавӣ бо азоби қиёмат] орзу кунанд, ки кош мусулмон буданд

رُبَّمَا يَوْدُ الدَّيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا  
مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

3. Бигузор бихӯранд ва [аз лаззатҳои дунё] баҳраманд бошанд ва орзухо [-и моддӣ] саргармашон созад, пас, ба зудӣ ҳоҳанд донист

ذَرْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَنْتَهُونَ وَلِهِمُ  
الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

4. Мо [сокинони] ҳеч [шахру] диёреро ҳалок накардем, магар ин ки [муҳлат ва] ачале муайян доштанд

وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا  
كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾

5. Ҳеч уммате аз ачали [муқаррарии] худ на пешӣ мегирад ва на [аз он] ақиб мемонад

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا  
يَسْتَخْرُونَ ﴿٥﴾

6. [Кофирон] гуфтанд: «Эй касе, ки [иддаа мекунӣ] Қуръон бар ту нозил шудааст, яқинан девонай

وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ  
الَّذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

7. Агар рост мегӯй, чаро фариштагонро наздамон намеоварӣ [то дар бораи паёмбариат гувоҳӣ дижанд]»?

لَوْمَا ثَأْتَيْنَا بِالْمُلْكِيَّةِ إِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٧﴾

8. [Бояд бидонанд, ки] Мо фариштагонро ба ҳақ [ва фақат дар ҳангоми азоби кофирон] нозил мекунем ва [агар барои азобашон нозил шаванд] дигар муҳлате намеёбанд

9. Ба ростӣ, ки мо худ Қуръонро нозил кардем ва ҳатман, худ низ [аз ҳар гуна табдилу таҳрифе] нигаҳбонаш ҳастем

10. [Эй паёмбар] пеш аз ту низ [фиристодагони худро] миёни гурӯҳҳои пешин фиристодем

11. Ҳеч паёмбаре наздашон намеомад, магар он ки масхарааш мекарданд

12. Инчунин он [такзиб ва тамасхур]-ро дар дилҳои гунаҳгорон [кофирон] роҳ медиҳем

13. Онон ба он [Қуръон] имон намеоваранд ва шеваи [Аллоҳ таоло дар мӯҷозоти] пешиниён [ниز чунин] рафтааст [ки ононро бо азобе дарднок ҳалок намояд]

14. Ва [ҳатто] агар даре аз осмон ба рӯии онон мекушодем, то пайваста дар он боло раванд [ва шигифтиҳои малакутро бубинанд]

15. Яқинан, боз ҳам мегуфтанд: «Бе тардид, моро ҷашмбандӣ кардаанд, балки мо гурӯҳе ҷодушудаем»

مَا نَرِئُ الْمُلَكِيَّةَ إِلَّا بِالْحُقْقِ وَمَا  
كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُوَ  
لَحَفَظُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَ  
الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا  
بِهِ يَسْتَهِزُءُونَ ﴿١١﴾

كَذَلِكَ سَلَكُهُوْ فِي قُلُوبِ  
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ حَلَّتْ سُتَّةٌ  
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ  
السَّمَاءِ فَظَلُلوْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بِلْ  
نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

16. Ва ба ростӣ, мо дар осмон ситорагоне [бузургу дурахшон] қарор додем ва онҳоро барои тамошогарон оростем

17. Ва онро аз [вуруду дастбурди] ҳар шайтони рондашуда ҳифз кардем

18. Магар он ки [аз малакутиён] дуздана сухане бишнавад, ки [дар он сурат] шиҳобе равшан ўро дунбол мекунад [ва месӯzonад]

19. Ва заминро густурдем ва дар он кӯҳҳои устуворе афкандем ва аз ҳар гиёҳи санҷида [ва муносибе] дар он рӯёнидем

20. Ва дар он барои шумо ва барои касе, ки рӯзирасонаш нестед [соири мардум ва мавҷудоти зинда], асбоби зиндагӣ падид овардем

21. Ва ҳеч чиз нест, магар он ки ганчинаҳояш наэди Мост ва Мо онро ҷуз ба андозаи муайян фурӯ намефириstem

22. Ва бодҳоро борваркунанда [-и абрҳо] фиристодем, сипас аз осмонҳо обе нозил қардем ва бо он серобатон соҳтем, дар ҳоле ки шумо захиракунандааш нестед

23. Ва яқинан, моем, ки зинда мекунем ва мемиронем ва Мо [бозмондаи ҷовиду] ворис [-и ҳамаи ҷаҳониён] ҳастем

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الْسَّمَاءِ بُرُوجًا

وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ

رَّجِيمٌ

إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ وَ

شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾

وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

رَوَابِيٍّ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَوْرُونِ ﴿١٨﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ

لَسْتُمْ لَهُ وَبِرَزِيقِنَ ﴿١٩﴾

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَانِهُ وَ

وَمَا نُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدِيرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٠﴾

وَأَرْسَلْنَا الْرِّيحَ لَوْقَحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ

الْسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا

أَنْثُمْ لَهُ وَبِخَازِنِينَ ﴿٢١﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُبْيِثُ وَنَحْنُ

الْوَارِثُونَ ﴿٢٢﴾

24. Ва бе тардид, [таваллуду марги] гузаштагони шуморо донистаем ва яқинан [таваллуду марги] ояндагонро [низ ба хубй] медонем

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ  
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا  
الْمُسْتَخْرِجِينَ ﴿٤٦﴾

25. Ва [эй паёмбар] бе гумон, Парвардигорат [ҳамай] ононро [дар қиёмат] маҳшур мекунад. Ба ростӣ, ки ӯ ҳакиму доност

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَ  
حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ ﴿٤٧﴾

26. Ва дар ҳақиқат, Мо [нахустин] инсон [Одам]-ро аз гили хушк [-и бозмонда] аз лойи бадбӯ офариDEM

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ  
صَلْصَلٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ﴿٤٨﴾

27. Ва пеш аз он чинро аз оташе сӯзон офариDEM

وَلَجَأْنَ حَلْقَنَةً مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارٍ  
الْسَّمُوم ﴿٤٩﴾

28. Ва [ёд кун] аз ҳангоме ки Парвардигорат ба фариштагон фармуд: «Ҳамоно ман башареро аз гили хушк [-и бозмонда] аз лойи бадбӯ хоҳем офариД

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلنَّٰئِكَةِ إِنِّيٌ خَلَقْتُ  
بَشَّارًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَّا  
مَسْنُونٍ ﴿٥٠﴾

29. Пас, чун [ўро офариDEM ва] ба ӯ сомон додем ва аз рӯҳи хеш дар вай дамиDEM, [ба нишонаи итоат аз фармони Ман ҳамагӣ] бар ӯ саҷда кунед»

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ  
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ وَسَاجِدُوا ﴿٥١﴾

30. Пас, фариштагон ҳамагӣ саҷда карданд

فَسَاجَدَ الْمَنَٰئِكَةُ كُلُّهُمْ  
أَجْمَعُونَ ﴿٥٢﴾

31. Магар Иблис, ки аз он ки бо саҷдакунандагон бошад, сарпечӣ кард

إِلَّا إِبْلِيسُ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ  
السَّاجِدِينَ ﴿٥٣﴾

32. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Иблис, чаро ту бо саҷдакунандагон [ҳамроҳ] нестӣ?»

33. [Иблис] гуфт: «Ман он нестам, ки барои башаре, ки ўро аз гили хушк [-и бозмонда] аз лойи бадбӯ оваридай саҷда кунам»

34. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз он чо [бихишт] берун шав, [ки] бе тардид, ту [аз боргоҳи Mo] рондашудай

35. Ва яқинан, то рӯзи қиёмат бар ту лаънат хоҳад буд»

36. [Иблис] Гуфт: «Парвардигоро, то рӯзе, ки [мардум] барангехта мешаванд, ба ман муҳлат бидех [ва намирон]»

37. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «[Бирав, ки] Яқинан, ту аз муҳлатёфтагонӣ

38. То рӯзи он вақти маълум [ки тамоми маҳлуқот бо нафҳаи нахуст мемиранд]»

39. [Ӯ] Гуфт: «Парвардигоро, ба сабаби он ки маро гумроҳ соҳтӣ, дар замин [бадиҳоро] дар назарашон нек ҷилва медиҳам ва ҳамаи онро ба гумроҳӣ мекашонам

40. Магар бандагони холиси Ту аз [миёни] онон [ки ҳидояташон кардай]»

41. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ин [ихлос] роҳи мустақимест [ки ба Ман мерасад]

قَالَ يٰإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ  
مَعَ الْسَّاجِدِينَ ﴿٢٦﴾

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ  
خَلَقْتَهُوْ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَّٰ  
مَسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٨﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ  
الْدِينِ ﴿٢٩﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ  
يُبَعْثُرُونَ ﴿٣٠﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣١﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٢﴾

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتِنِي لَا زَرَيْنَاهُمْ  
فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوَيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٣٤﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٥﴾

42. Яқинан, ту бар бандагонам тасаллуте надорй, магар [бар он мушрикон ва] гумроҳоне, ки аз ту пайравий мекунанд

إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  
سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ  
الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

43. Ва бе тардид, дузах ваъдагоҳи ҳамаи онон аст

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

44. [Дузах] Ҳафт дар дорад [ва] барои ҳар даре гурӯҳе аз онон тақсим [ва мушаххас] шудаанд»

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ  
جُزُءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

45. Яқинан, парҳезгорон дар боғҳо [-и биҳишт] ва дар [канори] чашмаҳо ҳастанд

إِنَّ الْمُتَقَيِّنَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

46. Ҳангоми вуруд ба онон гуфта мешавад] «Ба саломат ва эминӣ ба он [боғҳо] ворид шавед»

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِينَ ﴿٤٦﴾

47. Он чи дар дилҳояшон аз кина [ва ҳасад] аст, бармеканем, бародарона бар таҳтҳо муқобили яқдигаранд

وَنَرَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ  
إِحْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَبِّلِينَ ﴿٤٧﴾

48. Дар он чо на ранҷе ба онон мерасад ва на аз он чо берун ронда мешаванд

لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُمْ  
مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿٤٨﴾

49. [Эй паёмбар] Ба бандагонам хабар бидех, ки ман омурзандай меҳруbonam

\*تَبَّاعُ عَبَادِي أَيْنَ أَنَا آللَّغْفُورُ  
الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

50. Ва ин ки азоби ман азобе дарднок аст

وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلَّيمُ ﴿٥٠﴾

51. Ва аз меҳмонони Иброҳим [низ] ба онон хабар бидех

وَنَبِئُهُمْ غَنْ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

52. Ҳангоме ки бар ў ворид шуданд, салом гуфтанд, [аммо чун даст ба ғизо набурданд, Иброҳим] гуфт: «Мо аз шумо ҳаросонем»

53. Онон гуфтанд: «Натарс, мо туро ба писаре доно мужда медиҳем»

54. [Иброҳим] Гуфт: «Оё бо ин ки солхӯрда шудаам, мужда [-и таваллуди фарзанд] ба ман медиҳед? Ба чи [далел инчунин] башорат медиҳед?»

55. Онон гуфтанд: «Мо туро ба дурустӣ башорат додем, пас, ноумед набош»

56. [Иброҳим] Гуфт: «Ва ҷуз гумроҳон чи касе аз раҳмати Парвардигораш ноумед мегардад»?

57. [Он ғоҳ ба фариштагон] гуфт: «Эй фиристодагон, кор [-у маъмурият]-и шумо чист»?

58. Онон гуфтанд: «Дар ҳақиқат, мо ба сӯйи қавми гунаҳгор [-и Лут] фиристода шудаем [то ҳалокашон кунем]

59. Ба ҷуз хонаводаи Лут, ки мо яқинан, ҳамаи ононро начот ҳоҳем дод

60. Магар ҳамсарав, ки муқаддар кардаем, ки аз бозмондагон [дар азоб] бошад»

61. Пас, ҳангоме ки фариштагон [-и Аллоҳ таоло ба шакли инсон] назди хонадони Лут омаданд

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمَا قَالَ

إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ٦٣

قَالُوا لَا تَوْجِلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ

عَلَيْهِ ٦٤

قَالَ أَبْشِرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنَّ مَسَنَّى

الْكَبِيرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ٦٥

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحُقْقِ فَلَا تَكُنْ

مِنَ الْفَنَدِطِينَ ٦٦

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ

إِلَّا الصَّالُونَ ٦٧

قَالَ فَمَا حَظَبْتُكُمْ أَيُّهَا

الْمُرْسَلُونَ ٦٨

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

مُجْرِمِينَ ٦٩

إِلَّا ءالَّا لُوطٌ إِنَّا لَمْنَجُوهُمْ

أَجْمَعِينَ ٧٠

إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ

الْغَيْرِينَ ٧١

فَلَمَّا جَاءَءَالَّا لُوطٌ الْمُرْسَلُونَ ٧٢

62. [Ӯ] Гуфт: «Шумо гурӯхе ношинос ҳастед»

63. [Фариштагон] Гуфтанд: «Балки мо ҳамон чизеро бароят овардаем, ки [ин мардуми гунахгор] дар борааш тардид мекарданд [нузули азоб]

64. Ва мо бароят [хабари ҳақиқӣ ва] рост овардаем ва ҳатман, мо ростгӯем

65. Пас, посе аз шаб [ки гузашт] хонаводаатро бо худ [аз ин чо] бибар ва [худат] ба дунболашон бирав ва ҳеч як аз шумо пушти сарашро нигоҳ накунад ва ба ҷойе, ки ба шумо фармон медиҳанд, биравед»

66. Ва Mo ў [Лут]-ро аз ин амр огоҳ кардем, ки субҳоғон решай онон канда ҳоҳад шуд

67. Ва аҳли шаҳр, дар ҳоле ки [дар бораи омадани афроди ҷадид] бо шодӣ [ба яқдигар] хабар медоданд, [ба сӯйи хонаи Лут] омаданд

68. [Лут] Гуфт: «Инҳо меҳмонони ман ҳастанд, пас, маро расво [ва шармандаи меҳмононам] накунед

69. Ва аз Аллоҳ таоло битарсед ва саршикастаам насозед»

70. [Онон] Гуфтанд: «Магар мо туро аз [мизбонии] афроди [фариб] наҳӣ накардем»?

71. [Лут] Гуфт: «Агар меҳоҳед, [коре ҳалол] анҷом дихед, инҳо дуҳтарони [уммати] ман ҳастанд [бо эшон издивоч кунед]»

قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٥﴾

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ  
يَسْتَرُونَ ﴿٦٦﴾

وَأَتَيْنَكَ بِالْحُقْقِ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٦٧﴾

فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعَجْ مِنَ الْيَلِ  
وَأَتَيْنَكَ أَذْبَرَكُمْ وَلَا يَلْتَفِثْ مِنْكُمْ  
أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ شُوْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَاهِرَ  
هَتُولَّ إِمَّا مَقْطُوعٌ مُصْبِحَينَ ﴿٦٩﴾

وَجَاءَهُمْ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ  
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٠﴾

قَالَ إِنَّ هَتُولَّ إِضَيْفَى فَلَا

تَفْسِحُونَ ﴿٧١﴾

وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُونَ ﴿٧٢﴾

قَالُوا أَوْلَمْ نَهَكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴿٧٣﴾

قَالَ هَتُولَّ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ  
فَعِلِيَّنَ ﴿٧٤﴾

72. Савганд ба чони ту [эй паёмбар], ки онон дар мастии хеш саргашта буданд

لَعْمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

يَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

73. Пас, ҳангоми баромадани офтоб бонги [маргбор] ононро фаро гирифт

فَأَخَدْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٥﴾

74. Он гоҳ он [сарзамин]-ро зерурӯ кардем ва бар онон сангилҳое пайдай боридем

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَاهَا وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ﴿٧٦﴾

75. Ба яқин, дар ин [кайфар] барои ҳушёрон ибратҳост

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٧﴾

76. Ва он [шахрҳои вайрон] ҳанӯз] бар сари роҳи [мусофиран] побарҷост.

وَإِنَّهَا لَبَسَيْلٍ مُقِيمٍ ﴿٧٨﴾

77. Яқинан, дар ин [азоб] нишонаҳое барои [ибрат гирифтани] муъминон аст

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾

78. Ва асҳоби Айка [қавми Шуайб], ҳатман, ситамгор буданд

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

لَظَلِيلِينَ ﴿٨٠﴾

79. Пас, [Мо] аз онон интиқом гирифтем ва [шахрҳои вайрон] шудаи] ин ду [қавм] бар сари роҳ ошкор аст

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَامَامِ

مُمِينٍ ﴿٨١﴾

80. Ва бе тардид, аҳли Ҳичр [қавми Самуд] паёмбаронро дурӯғгӯ ангоштанд

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٢﴾

81. Ва [Мо мӯҷизот ва] нишонаҳои худро ба онон додем, ва [-ле] аз онҳо рӯйгардон шуданд

وَعَانَيْنَاهُمْ إِذَا يَرَتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا

مُغَرِّضِينَ ﴿٨٣﴾

82. Ва аз кӯҳҳо хонаҳое [барои худ] метарошиданд, ки дар амон бимонанд

وَكَانُوا يَنْحَثُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيوْنًا

عَامِلِينَ ﴿٨٤﴾

83. Пас, субҳоҳон бонг [-и маргбор] ононро фаро гирифт

فَأَخَدْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٥﴾

84. Ва он чи [аз амволу хонахой маҳкам] ба даст оварда буданд, суде ба ҳолашон надошт [ва азоби илоҳиро дафъ накард]

85. Ва Мо осмонҳо ва замин ва он чиро, ки миёни онҳост, ҷуз ба ҳақ наофаридаем ва қиёмат ҳатман, омаданӣ аст, пас, [эй паёмбар аз коғирон] ба нақуй гузашт кун.

86. Бе тардид, Парвардигорат ҳамон оғаринишгари доност.

87. Ва ба ростӣ, Мо ба ту [сабъу-л- масонӣ] [сурай Фотиҳа] ва Қуръони бузургро додем

88. [Бинобар ин] Ҳаргиз ба он чи [аз неъматҳои дунявие], ки гурӯҳҳое аз онон [коғирон]-ро баҳраманд кардаем, ҷашм надӯз ва ба хотири [носиҳой ва ширки] онон андуҳгин мабош ва бо муъминон фурӯтани кун

89. Ва бигӯ: «Ба ростӣ, ки ман ҳамон бимдиҳандай ошкорам»

90. [Ва онро аз азоб битарсон] Ҳамон гуна ки [онро] бар тақсимкунандагон [-и оёти илоҳӣ] фиристодем

91. Ҳамон қасоне, ки Қуръонро [ба] баҳшҳо [-е ҳамчун шеъру пешгӯй ва ҷоду тақсим] карданд

92. Пас, савганд ба Парвардигорат, ҳатман, [дар қиёмат] аз ҳамаи онон суол ҳоҳем кард

فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَكُنْ سِبُونَ ﴿٤٦﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْتَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إِنَّ السَّاعَةَ

أَتَيْهُمْ فَإِنَّصْفَ الصَّفَّ أَجْنَبُهُمْ ﴿٤٧﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾

وَلَقَدْ ءاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَئَانِي

وَالْفُرْقَانَ الْعَظِيمَ ﴿٤٩﴾

لَا تَمْدَدَنَ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا

بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزُنْ

عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْذِي رُتَّبْتُ الْمِئِينَ ﴿٥١﴾

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْسِسِينَ ﴿٥٢﴾

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصِيمَ ﴿٥٣﴾

فَوَرَبَّكَ لَسْلَأَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٤﴾

93. Аз он чи мекарданд

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

94. Пас, [эй паёмбар] он чи [-ро, ки аз сўйи Аллоҳ таоло] дастур ёфтай, ошкор кун ва аз мушрикон рӯ бигардон

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

95. Бе тардид, Мо [шарри] масҳарақунандагонро аз ту дур мекунем

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

96. Онон, ки [барои худ] бо Аллоҳ таоло маъбуди дигаре қарор медиҳанд, пас, ба зудӣ [натиҷаи ширки хешро] хоҳанд донист

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

97. Ва [эй паёмбар] яқинан, Мо медонем, ки ту аз он чи онон [кофирон] мегӯянд, озурдахотир мегардӣ

وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِيقُ صَدْرَكَ  
بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

98. Пас, ба ситоши Парвардигорат тасбех бигӯ ва аз саҷдакунандагон бош

فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ  
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

99. Ва то ҳангоме ки маргат фаро мерасад, Парвардигоратро парастиш кун

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ  
الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

## Сураи Нахл

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй кофирон, лаҳзаи вуқуи қиёмат ва] Фармони Аллоҳ таоло [барои азобатон] наздик шудааст; пас, барои [расидани] он шитоб накунед. Ў мунаzzаз аст ва аз он чи бо вай шарик месозанд бартар аст
2. [Аллоҳ таоло] Ба фармони хеш фариштагонро бо ваҳӣ бар ҳар як аз бандагонаш, ки бихоҳад, нозил мекунад [бо ин паём], ки: «[Эй паёмбарон, мардумро аз ширк ба Аллоҳ таоло] бим дижед [ва ба онон бигӯед, ки] маъбуде [баҳақ] ҷуз ман нест; пас, [эй мардум] аз ман парво кунед»
3. Ў осмонҳо ва заминро ба ҳақ [ва ҳадафманд] оғарид [ва] аз он чи [бо вай] шарик месозанд, бартар аст
4. [Аллоҳ таоло] Инсонро аз нутфае оғарид ва он гоҳ ў ситеzagari ошкор шуд
5. Ва чаҳорпоёнро бароятон оғарид, ки дар онон пӯшиш [-и гарм] ва маноғеъ [-и дигаре] аст ва аз [гӯшти бархе аз] онон меҳӯред

أَنْتَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ  
سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّمَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١﴾

يُنَزِّلُ الْمُلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ  
عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ  
أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاتَّقُونَ ﴿٢﴾

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيقَةِ  
تَعْلَمَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٣﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ  
خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْنٌ  
وَمَنَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

6. Ва дар онҳо бароятон зебой [ва шукӯҳ] аст, он гоҳ ки [онҳоро шомгоҳон] аз чаро бозмеоваред ва [бомдодон] барои чаро [ба сахро] мефиристед

7. [Онҳо] Борҳои сангини шуморо [аз шаҳре] ба шаҳре мебаранд, ки [агар чунин намекарданд] ҷуз бо заҳмат додан ба бадани хеш наметавонистед ба он ҷо бирасед. Ба ростӣ, ки Парвардигоратон дилсӯзу меҳруbon аст

8. Ва аспону шутурон ва ҳаронро [низ оғарид] то бар онҳо савор шавед ва [низ бароятон мояи] тачаммул [аст] ва ҷизҳое меофаринад, ки намедонед.

9. Бар Аллоҳ таоло аст, ки роҳи рост [ислом]-ро [ба бандагонаш бинамояд] ва бархе аз он [роҳҳо] бероҳа аст; ва агар [Аллоҳ таоло] меҳост, ҳамаи шуморо ҳидоят мекард

10. Ӯст, ки аз осмон обе фурӯфиристод, ки ошомидани шумо аз он аст ва [гиёҳ ва] дарахте, ки [чаҳорпоёни худро] дар он мечаронед, [низ] аз он [об] аст

11. [Аллоҳ таоло] Ба василаи он кишт ва зайдун ва дарахтони хурмо ва ангур ва ҳама навъ меваҳо[-и гуногун] бароятон мерӯёнад. Ба ростӣ, ки дар инҳо барои мардуме, ки меандешанд нишонае [аз қудрати Парвардигор] аст

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيْحُونَ

وَحِينَ تُسَرُّحُونَ ﴿٦﴾

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ  
تَكُنُوا بِلَغِيهِ إِلَّا يُشِيقَ الْأَنفُسَ

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

وَالْخَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبُوهَا  
وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا  
جَاهِيرٌ وَلُوْشَاءٌ لَهَدِنَّكُمْ  
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  
تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

يُثِبِّتُ لَكُمْ بِهِ الْأَرْضَ وَالرَّبْطُونَ  
وَالْتَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ  
الشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ  
يَنْفَكُرُونَ ﴿١١﴾

12. Ва шабу рӯз ва хуршеду моҳро ба хидмататон гумошт; ва ситорагон [низ] ба фармонаш дар хидмат [-и инсон] ҳастанд. Бе тардид, дар ин [офариниш] барои мардуме, ки хирадварӣ мекунанд, нишонае [аз қудрати Парвардигор] аст

13. Ва он чиро, ки бароятон дар замин ба рангҳои гуногун офарида [низ ба хидмати шумо гумошт]. Бе тардид, дар ин [умур] барои мардуме, ки панд мегиранд, нишонае [аз қудрати Парвардигор] аст.

14. Ўст, ки дарёро ба хидмататон гумошт, то аз [сайди] он гӯшти тоза бихӯред ва аз он зеваре [ҳамчун марворид ва марҷон] берун меоваред, ки мепӯshed; ва киштиҳоро дар он [дарё] мебинӣ, ки [амвочро] мешикофанд, то шумо аз фазл [-у баҳшиши] Аллоҳ таоло баҳраманд гардед ва бошад, ки сипос гузоред

15. Ва дар замин кӯҳҳои устувор [ва муҳкаме] дарафканд, ки мабодо шуморо биларzonад ва чӯйборҳо [-е падид овард], то [бидуни гум шудан] роҳи худро биёбед

16. Ва нишонаҳое [барои ёфтани масирҳо дар тӯли рӯз офарида] ва тавассути ситора[-ҳо низ дар шаб] роҳёбӣ мекунанд

17. Оё он ки меофаринад, ҳамчун касе аст, ки [ҳеч] намеофаринад? Оё панд намегиред?

وَسَخَرَ لَكُمْ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ  
وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ  
مُسَخَّرَتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَكَيْدٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
أَلَوْنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْدٌ لِّقَوْمٍ  
يَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾

وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ إِنَّكُلُوا  
مِنْهُ لَهُمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوهُ مِنْهُ  
حِلْيَةً تَبْسُوْهَا وَتَرِي الْفُلْكَ  
مَوَاحِدَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَوَسٌ أَنْ تَمِيدَ  
بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبْلًا لَعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

وَعَلِمْتِ بِإِلَيْهِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ  
يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا  
تَذَكَّرُونَ ﴿١٨﴾

18. Агар [бихоҳед] неъмат[-ҳои]  
Аллоҳро бишморед, наметавонед онро  
ба шумораш дароваред. Бе тардид,  
Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст

19. Ва Аллоҳ таоло он чи пинҳон  
мекунед ва ошкор месозед, [ҳамаро]  
медонад.

20. Ва онҳоеро, ки [мушрикон] ба ҷойи  
Аллоҳ таоло [ба парастиш] меҳонанд,  
ҷизеро намеофаринанд ва худ  
офарида мешаванд

21. Ин бутҳо дар ҳақиқат] мурдаанд на  
зинда; ва худ намедонанд, ки чи  
ҳангом барангехта мешаванд

22. Маъбуди шумо маъбуде ягона аст  
ва қасоне, ки ба охират имон  
надоранд, дилҳояшон инкоркунанда [-  
и ҳақ] аст ва худ мутакаббиранд

23. Ҳатман, Аллоҳ таоло он чиро, ки  
пинҳон мекунанд ва ошкор месозанд  
[ҳамаро] медонад. Бе тардид, ӯ  
мутакаббиронро дӯст намедорад

24. Ҳангоме ки ба онон гуфта  
мешавад: «Парвардигоратон чӣ ҷизе  
нозил кардааст?» Мегӯянд:  
«Афсонаҳои пешиниён»

25. [Ҳамчунон дар қуфр мемонанд] То  
рӯзи қиёмат, [ҳам] бори гуноҳони  
худро ба тамомӣ бар дӯш қашанд ва  
[ҳам бахше] аз бори гуноҳони  
қасонеро, ки аз рӯйи нодонӣ  
гумроҳашон кардаанд. Ҳон! Чи бад  
аст, он чи бар дӯш мекашанд!

وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لُيُسْرُونَ وَمَا

تُعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أَمَوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانٍ يُبَعْثُونَ ﴿٢١﴾

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ

وَهُمْ مُسْتَكَبِرُونَ ﴿٢٢﴾

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبَرُّونَ

وَمَا يُعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْتَكَبِرِينَ ﴿٢٣﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلَى

لَيَحْكِلُوا أَوْرَازُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ

الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْرَازِ الَّذِينَ

يُضْلُلُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا سَاءَ مَا

يَرِرُونَ ﴿٢٤﴾

26. Дар ҳақиқат, касоне, ки пеш аз онон буданд, низ найранг [ва бадандеш] кардан; пас, фармони Аллоҳ таоло даррасид, ки бунёдашонро аз асос барандохт ва сақф бар сарашон фурӯ рехт ва аз [ҳамон] чойе, ки фикр намекарданд, азоб домангирашон шуд

27. Сипас рӯзи қиёмат [Аллоҳ таоло бо азобе дардноқ] хорашон месозад ва мефамояд: «Кучо ҳастанд шарикони ман, ки дар бораи онон [бо паёмбарон ва муъминон] ситеz мекардед?» Касоне, ки ба эшон илм дода шудааст [уламои раббонӣ], мегӯянд: «Имрӯз хорӣ ва азоб насиби кофирон аст»

28. [Ҳамон] Касоне, ки фариштагон [-и азоб] дар ҳоле ҷонашонро мегиранд, ки [ба сабаби ширк дар дунё] ба худ ситам карда буданд. Пас, [онон дар ҳангоми марг] сари таслим фуруд меоваранд [ва мегӯянд:] «Мо ҳеч [кори] баде намекардем. Оре, мусалламан Аллоҳ таоло ба он чи мекардед доност

29. Пас, аз дарвозаҳои дузах ворид шавед [ки] ҷовидона дар он ҳоҳед буд; ва ба ростӣ, ҷойгоҳи гарданкашон чи бад аст!

قَدْ مَكَرَ اللَّهُنَّ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى  
اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ وَنَّ أَقْوَاعِهِ فَخَرَّ  
عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ  
أَيْنَ شَرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ  
تُشْتَقِّفُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أَوْلَوْا  
الْعِلْمَ إِنَّ الْحِزْرَى الْيَوْمَ وَالسُّوءُ عَلَى  
الْكُفَّارِينَ ﴿٧﴾

الَّذِينَ تَنْوِفُهُمُ الْمَلِئَكَةُ ظَالِمِي  
أَنفُسِهِمْ فَالْقَوْمُ الْسَّلَمَ مَا كُنَّا  
نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِي  
فِيهَا فَلَيْسَ مَئْوِيٌّ  
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٩﴾

30. Ва ба касоне, ки пархезкорй карданد, гуфта мешавад:  
 «Парвардигоратон [бар паёмбар] чи чиз нозил кардааст?» Онон мегүянд: «Хайр [ва накуни бисёр]». Барои касоне, ки дар ин дунё некӣ кардаанд, [подош] накуй аст ва, ҳатман, сарои охират беҳтар аст; ва, ба ростӣ, чи накуст сарои пархезкорон!

31. [Чойгоҳашон] Боғҳое [аз биҳишт] ҷовидон аст, ки ба он ворид мешаванд. Аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст [ва] дар он ҷо ҳар ҷи бихоҳанд, барояшон [фароҳам] аст. Аллоҳ таоло пархезкоронро чунин подош медиҳад

32. [Ҳамон] Касоне, ки фариштагон дар ҳоле ҷонашонро меситонанд, ки [аз олудагии куфру гуноҳ] поканд [ва ба онон] мегүянд: «Дуруд бар шумо. Ба подоши он чи мекардед, [инак] ба биҳишт дароед»

33. Оё [кофирион] ҷуз ин интизор доранд, ки фариштагон [барои қабзи рӯҳ] ба суроғашон биёянд ё фармони Парвардигорат [барои азобашон] биёяд? Касоне, ки пеш аз онон буданд [ниز] чунин мекарданд ва Аллоҳ таоло ба онон ситам накард, вале онон худ ба хештан ситам мекарданд

34. Пас, [кайфари] бадиҳое, ки карда буданд, гиребонгирашон шуд ва он чи масхара мекарданд, ононро фурӯҳирифт

\*وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتَيْنَا مَآذِنَ أَنْزَلَ  
 رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا  
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارٌ  
 إِلَّا خَرَةٌ حَيْرٌ وَلَيَعْمَمْ دَارٌ  
 الْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾

الَّذِينَ تَنَوَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبَيِّبَنَ  
 يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا  
 الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ  
 الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ  
 فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمُهُمْ  
 اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ  
 يَظْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

فَأَصْبَاهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ  
 بِهِمْ مَا كَانُوا يَهْدِي إِلَيْهِمْ زُعْدُونَ ﴿٢٦﴾

35. Ва касоне, ки ширк варзиданд, гуфтанд: «Агар Аллоҳ таоло мехост, на мо ва на падаронамон чизеро ғайр аз Ў намепарастидем ва чизеро чуз ба [хосту фармони] Ў ҳаром намекардем». Касоне, ки пеш аз онон буданд, низ чунин карданд; пас, оё паёмбарон вазифае чуз расонидани ошкор [-и ваҳӣ] доранд?

36. Яқинан, Мо дар ҳар уммате паёмбареро [бо ин паём] барангехтем, ки: «Аллоҳи якторо бипарастед ва аз тоғут [маъбудони ғайри Аллоҳ таоло] дурӯй кунед». Пас, Аллоҳ таоло бархе аз ононро ҳидоят кардааст ва бархе аз онон низ сазовори гумроҳӣ шуданд. Пас, дар замин гардиш кунед ва бингаред, ки саранҷоми такзибкунандагон [-и оёти илоҳӣ] чи гуна будааст

37. [Эй Паёмбар] ҳар андоза бар ҳидояти онон муштоқ бошӣ, [суде надорад, зеро] Аллоҳ таоло касеро, ки гумроҳ намояд, ҳидоят наҳоҳад кард ва онон [ҳеч] ёваре надоранд

38. [Мушрикон] Бо саҳттарин савгандҳояшон ба Аллоҳ таоло савганд хӯрданд, ки: «Аллоҳ таоло касеро, ки мемирад, барнамеангезад». Оре, ин [барангехтани мурдагон] ваъдаест, ки бар ҳақ бар уҳдаи Ўст, вале бештари мардум намедонанд

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا  
عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ  
وَلَا إِبَآبَأْتُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ دُونِهِ  
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ فَهُمْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا أَبْلَغُ  
الْمُبْيِنِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَّ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوْا الظَّلَاعُوتُ  
فِيهِمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمَنْ هُمْ مَنْ  
حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ فَسِيرُوا فِي  
الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ  
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

إِنْ تَخْرِصُ عَلَىٰ هُدَيْنَمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي مَنْ يُضْلِلُ وَمَا آتَهُمْ مِنْ  
نَّصْرِيْنَ ﴿٢٧﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا  
يَيْمَنُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدَنَا  
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

39. [Ў мурдагонро зинда мекунад] То саранчоми [ҳақиқати] он чиро, ки дар он ихтилоф мекунанд, барояшон равшан созад ва то касоне, ки куфр варзиданд, бидонанд, ки дурӯғѓу будаанд.

40. Сухани Мо дар бораи чизе, ки иродаашро кардаем, фақат ин аст, ки ба он мегӯем: «Мавҷуд шав», пас, бедиранг мавҷуд мешавад

41. Ва касоне, ки дар [роҳи] Аллоҳ таоло – пас аз он ки мавриди ситам воқеъ шуданд – ҳичрат карданد, дар дунё [дар сарзамин ва] маконе наку ононро ҷой медиҳем; ва яқинан подоши охират бузургтар аст. Агар [онон, ки аз ҳичрат худдорӣ карданд, подоши ин корро] медонистанд, [ҳаргиз аз ҳичрат бознамемонданд]

42. [Муҳочирон дар роҳи Аллоҳ таоло] касоне [ҳастанд], ки шикебой намуданд ва бар Парвардигорашон тавакkal мекунанд

43. Ва [эй Паёмбар] Мо пеш аз ту ба ҷуз мардоне, ки ба онон ваҳӣ мекардем, [касеро ба рисолат] нафиристодем; пас, [эй мушрикон] агар намедонед, аз аҳли зикр [донишмандони аҳли китоб] бипурсед

44. [Он паёмбаронро] Бо далоили равшан ва китобҳо[-и осмонӣ] фиристодем]; ва [Мо ин] Куръонро бар ту нозил кардем, то барои мардум он чиро, ки бар эшон нозил шудааст, равшан созӣ; бошад, ки [дар мафоҳимаш] бияндешанд

لَيَسْتَبِينَ لَهُمْ الَّذِي يَعْتَلِلُونَ فِيهِ  
وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا  
كَذَّابِينَ ﴿٢٩﴾

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ  
تَكُوْلَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٠﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مَا ظُلِمُوا لَنُبَوَّنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

أَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٢﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا  
بُوَجِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلَّمُوا أَهْلَ الْدِّرْكِ إِنْ  
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
الَّذِي كَرِئَ شَيْبَنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

45. Оё касоне, ки бадандешй [ватаутеа] кардан, [аз ин] эмин ҳастанд, ки Аллоҳ таоло [ҳамай] ононро дар замин фурӯ барад ё азоби [илоҳӣ] аз ҷойе, ки намедонанд, [ба суроғашон] биёяд?

46. Ё [он ки] ба ҳангоми рафту омадашон [гиребони] ононро бигирад? Пас, онон монеъ [-и расидани азоб] нестанд

47. Ё [он ки азоби илоҳӣ] дар ҳоле ки [аз он] метарсанд, гиребонгирашон шавад? Пас, бе тардид, Парвардигоратон дилсӯзи меҳрубон аст [ки дар мучозотатон шитоб намекунанд]

48. Оё онон ба чизхое [ҳамчун дараҳтон ва кӯҳҳо], ки Аллоҳ таоло оғарида аст, наменигаранд, ки [чи гуна бо ҳаракати хуршеду моҳ] сояҳояшон аз росту чап мегустурад ва дар ҳоле барои Аллоҳ таоло саҷда мекунанд, ки [дар баробараш] хоксоранд?

49. Ва ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст – аз ҷунбандагону фариштагон - [ҳамагӣ] барои Аллоҳ таоло саҷда меоваранд ва гарданкашӣ намекунанд

50. [Фариштагон] Аз Парвардигори хеш, ки [ба зот ва ғалаба ва қудраташ] болои онон аст, метарсанд ва он чӣ фармон дода мешаванд, ҳамон мекунанд

أَفَمَنْ أَذْنِيَنَ مَكْرُوا الْسَّيَّاتِ أَنْ  
يَحْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيْهِمْ فَمَا هُمْ  
بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحْوُفِ قَاءَ  
رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ  
شَيْءٍ يَتَقْيَّوْا ظِلَالُهُ وَعَنِ الْكَيْبِينَ  
وَالشَّمَاءُ لِيُسَجِّدَ إِلَيْهِ وَمُمْ  
دَّا خَرِرُونَ ﴿٤٨﴾

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ مِنْ دَائِيْةٍ وَالْمَلَئِكَةُ  
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

يَخَافُونَ رَبَّهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْعُلُونَ  
مَا يُؤْمِرُونَ ﴿٥٠﴾

51. Ва Аллоҳ таоло фармуд: «Ду маъбуд [-ро барои худ ба паастиш] нагиред. Ҷуз ин нест, ки [маъбуни шумо] ҳамон Аллоҳи яктост; пас, танҳо аз ман парво кунед»

52. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Ўст ва паастишу фармондорӣ [низ] ҳамеша ва пайваста барои Ўст. Оё аз ғайри Аллоҳ таоло парво мекунед?

53. Ва [эй мардум] ҳар неъмате, ки доред, аз сӯи Аллоҳ таоло аст; сипас чун ба шумо газанде мерасад, ба пешгоҳи Ў нола ва зорӣ мекунед

54. Сипас вақте он газандро аз шумо баратараф соҳт, он тоҳ турӯҳе аз шумо ба Парвардигорашон ширк меварзанд

55. То саранҷом ба он чӣ ба эшон додаем, носипосӣ кунанд. Пас, [чанд рӯзе аз неъматҳои дунё] барҳӯрдор шавед, ки ба зудӣ [натоҷиши кирдратонро] хоҳед донист

56. Ва [мушрикон] аз он чӣ рӯзишон кардаем, барои чизҳое, ки ҳеч фаҳме надоранд [бутҳо] саҳме қарор медиҳанд. Ба Аллоҳ таоло савганд, ки дар бораи он ифтиро, ки мебастед, ҳатман, бозхост хоҳед шуд

57. Ва [онон фариштагонро] дуҳтароне барои Аллоҳ таоло қарор медиҳанд – Ў мунаzzаз аст – ва он чиро майл доранд [писарон] барои худашон [қарор медиҳанд]

\*وَقَالَ اللَّهُ لَا تَسْخِدُوا إِلَهَيْنِ  
أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ لِّكُلِّ الْعَالَمِينَ  
فَأَرْهَبُونَ ﴿٦١﴾

وَلَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ  
الَّذِينَ وَاصْبَانَ أَغْيَرُ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾

وَمَا يِكُنْ مِّنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ  
إِذَا مَسَكْنُمُ الْأَضْرُرُ فَإِلَيْهِ  
تَجْهِرُونَ ﴿٦٣﴾

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْأَضْرَرَ عَنْكُمْ إِذَا  
فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

لَيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا  
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ حَصِيبًا  
مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثُمَّ الَّلَّهُ لَتُشَكِّلَنَّ عَمَّا  
كُنْتُمْ تَفْرِرُونَ ﴿٦٦﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَيِّنَاتِ سُبْحَانَهُ  
وَلَهُمْ مَا يَشْهُدُونَ ﴿٦٧﴾

58. Ва ҳар гоҳ яке аз ононро ба [таваллуди] дұхтаре башорат диханд, дар ҳоле ки хашмашро фурұ мөхүрад, чехрааш [аз андұх] тира мешавад

59. Аз бадй [ва нороҳатии] он чай ба ў мужда додаанд, аз қавм [-и хеш] пинҳон мешавад [ва бо худ меандешад, ки] оё ўро бо сарафқандагы нигаҳ дорад ё дар хок пинҳонаш кунад. Ҳон! Чи бад довары мекунанд!

60. Сифати зишт [-и чахлу куфр] барои касонест, ки ба охират имон надоранд ва сифати бартар аз они Аллоҳ таоло аст ва ў шикастнопазири ҳаким аст

61. Ва агар Аллоҳ таоло мардумро ба хотири зулмашон бозхост мекард, чунбандае рўйи замин боқӣ намегузошт; валие [кайфари] ононро то замони муайян ба таъхир меандозад; ва чун ачалашон ба сар ояд, на соате [аз он] таъхир мекунанд ва на пешӣ мегиранд

62. Ва [мушрикон] он чиро хуш надоранд барои Аллоҳ таоло қарор медиҳанд ва забонашон [чунин] дурӯғ месозад, ки [расттагорӣ ва] накуй аз они эшон аст. Ҳаққо, ки оташ насибашон аст ва онон, ҳатман, аз пешгомон [-и дузах] ҳастанд

وَإِذَا بَيْتَرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْقَى ظَلَّ  
وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٤٨﴾

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمَ مِنْ سُوءِ مَا بُثَرَ  
بِهِ أَيْمَسِكُهُ وَعَلَى هُونَ أَمْ يَدْسُسُ وَ  
فِي الْتُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٩﴾

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَنْكِلُ  
السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَئُلُ الْأَعْلَى وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ أَثْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا  
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِهِ وَلَكِنْ  
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ فَإِذَا جَاءَ  
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥١﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ  
وَصَاصُ الْسَّيْنَتُهُمُ الْكَذِبُ أَنَّ لَهُمْ  
أَحْسَنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْكَارَ  
وَأَنَّهُمْ مُفْرُطُونَ ﴿٥٢﴾

63. [Эй паёмбар] Савганд ба Аллоҳ таоло, ки ба сўи умматҳое, ки пеш аз ту буданд, [низ паёмбароне] фиристодем; пас, шайтон корҳояшонро барояшон орост; аз ин рӯ, имрӯз [низ дўст ва] корсозашон ҳам ўст ва барояшон азобе дарднок [дар пеш] аст

64. Ва [эй паёмбар] ин китобро бар ту нозил накардем, магар барои ин ки [ҳақиқати] он чиро, ки [мардум] дар он ихтилоф доранд, барояшон баён қунӣ ва ҳидояту раҳмате бошад барои гурӯҳе, ки имон меоваранд

65. Ва Аллоҳ таоло аз осмон обе фурӯ фиристод ва бо он заминро пас аз ҳазон ва хушкиаш зинда кард. Ҳатман, дар ин амр барои мардуме, ки [сухани ҳақро] мешунаванд, нишонае [аз қудрати Парвардигор] аст

66. Ва [эй мардум,] дар [афзоиши] чаҳорпоён барои шумо ибрате аст: аз он чи дар шиками онҳост, аз миёни ғизоҳои ҳазмшуда ва хун шири холисе ба шумо менӯшонем, ки барои нӯшандагон гуворост

67. Ва [низ] аз меваҳои дараҳтони ҳурмо ва ангур ҳам шароб [-и мастиовар] ва ҳам рӯзии нақу [ва покиза] ба даст меоваред. Бе гумон, дар ин [амр] барои қасоне, ки хирад меварзанд, нишонае [аз лутфу қудрати Парвардигор] аст

۶۳ ﴿۱۰﴾  
تَّالِهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ أَمْرٌ مَّنْ  
قَبْلِكَ فَزَيَّ لَهُمْ الشَّيْطَانُ  
أَعْنَلَهُمْ فَهُوَ وَإِلَيْهِمُ الْيَوْمُ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

۶۴ ﴿۲۶﴾  
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا  
لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي أَخْتَلَفُوا فِيهِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوْمُنُونَ

۶۵ ﴿۷۹﴾  
وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآمِنًا حَيَا  
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَذِيَّةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

۶۶ ﴿۷۸﴾  
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعِزَّةٌ  
سُتْرِيكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ  
فَرِثٍ وَدَمٍ لِّبَنًا حَالِصًا سَاعِيًّا  
لِلشَّرِّيْبِينَ

۶۷ ﴿۷۷﴾  
وَمَنْ نَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ  
تَتَخَدُّلُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

68. Парвардигорат ба занбўри асал илҳом кард, ки: аз кўхҳо ва дарахтон ва аз он чи [мардум] бино мекунанд, [барои худ] хонаҳое баргир

69. Он гоҳ аз [шираи] тамоми меваҳо [ва гулҳо] бихӯр ва роҳҳои Парвардигоратро фурӯтанона тай кун». Аз шиками онҳо шаҳде рангоранг берун меояд, ки шифои мардум дар он аст. Ба ростӣ, дар ин [amp] барои мардуме, ки меандешанд, нишонае [аз илму қудрати Парвардигор] аст

70. Ва Аллоҳ таоло шуморо оғаридааст ва сипас ҷонатонро мегирад; ва бархе аз шумо ба фурӯтарини [даврони] умр [куҳсаной] мерасанд, ҷунончи пас аз донистани [бисёре чизҳо, дигар] чизе намедонанд [ва ҳамаро фаромӯш мекунанд]. Бе тардид, Аллоҳ таоло донову тавоност

71. Ва Аллоҳ таоло бархе аз шуморо бар бархе [дигар] дар [неъмату] рӯзӣ бартарӣ додаст; пас, қасоне, ки бартарӣ дода шудаанд, ҳозир нестанд, ки аз рӯзии худ ба бардагонашон бидиҳанд, то ҳамагӣ дар он [неъмату дорой] баробар шаванд. [Агар худ аз шарик безоранд, ҷаро барои Аллоҳ таоло шарик қарор медиҳанд?] Пас, оё [бо ин ширкварзӣ] неъмати Аллоҳро инкор мекунанд?

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيْكُمْ أَنَّكُمْ تَحْكُمُ  
مِنْ أَنْجَابَ الْجِنَّاتِ وَمِنْ أَنْجَابَ  
وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْقَمَرَاتِ فَأَسْلَكِ  
سُبْلَ رَبِّكَ ذُلْلَامَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونَهَا  
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شَفَاءٌ  
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لَقُومٍ  
يَنَفَّذُونَ ﴿٦٩﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّكُمْ  
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَيْ أَرْذَلِ الْأَعْمَرِ  
إِنَّمَا لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ إِنَّ  
اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِلُواْ بِرَأْدِي  
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِغَيْرِهِمْ أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ فِيهِمْ بَأْنَاهُمْ ﴿٧١﴾

72. Ва Аллоҳ таоло барои шумо аз [чинси] худатон ҳамсароне қарор дод ва аз ҳамсаронатон барои шумо фарзандон ва наводагоне офарида ва аз чизҳое покиза ба шумо рӯзӣ бахшид. Пас, оё [боз ҳам] ба ботил имон меоваранд ва ба неъмати Аллоҳ таоло носипосӣ мекунанд?

73. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ таоло чизҳоеро мепарастанд, ки молики ҳеч рӯзие дар осмонҳо ва замин барояшон нестанд ва тавоной [-и ҳеч коре] надоранд

74. Пас, барои Аллоҳ таоло амсол [ва шарикҳое мутааддид] қоил нашавед. Бе тардид, Аллоҳ таоло медонад ва шумо намедонед

75. Аллоҳ таоло мисоле задааст: бардаи мамлуке, ки қодир ба ҳеч коре нест ва [дар муқобил,] касе, ки аз ҷониби хеш ба ў рӯзии нақуие бахшидаем ва ў аз ҳамон [неъматҳои илоҳӣ] пинҳону ошкор инфоқ мекунад. Оё ин ду баробаранд? [Пас, шумо мушрикон чи гуна молики мутлақро бо бутҳои нотавон яксон медонед?] Ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло аст; аммо бештарашон [ҳаққи ягонагиашро] намедонанд

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ  
أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ  
أَرْوَاحِكُمْ بَيْنَ وَحَدَّةَ وَرَزْقَكُمْ  
مِّنَ الْكَلِيلِ بَيْتٌ أَفِيلَبَطِيلٌ يُؤْمِنُونَ  
وَيَنْعَمُتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦١﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ  
فَلَا تَصْرِيبُوا يَلَهُ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

\* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا  
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ  
سِرَّاً وَجَهْرًا هُلْ يَسْتَوْنَ حَمْدًا  
لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

76. Ва Аллоҳ таоло масали [дигаре] задааст: ду мардро [фарз кунед], ки яке аз он ду лол аст ва ҳеч коре аз вай барнамеояд ва сарбори дӯсти худ мебошад, ҳар кучо ўро мефиристад, ҳеч хайре ба ҳамроҳ намеоварад [ва вазоифашро ба дурустӣ анҷом намедиҳад]; оё ў бо касе, ки ба адолат фармон медиҳад ва худ бар роҳе мустақим қарор дорад, баробар аст? [Пас, шумо мушрикон чи гуна қодири мутлакро бо бутҳои беэҳсоси нотавон яксон медонед?]

77. [Илми] Ғайби осмонҳо ва замин танҳо аз они Аллоҳ таоло аст ва амри [барпоии] қиёмат ҷуз [ба суръати] як ҷашм бар ҳам задан нест; ё [ҳатто] сареътар. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

78. [Эй мардум] Аллоҳ таоло шуморо аз шиками модаронатон хориҷ намуд, дар ҳоле ки ҳеч чиз намедонистед; ва бароятон гӯшу ҷашм ва дил [-у акл] падид овард [то қудратҳои илоҳиро дарк кунед]; бошад, ки сипос гузоред

79. Оё [мушрикон] парандагонро надидаанд, ки дар фазои осмон ром шудаанд [ва] касе ҷуз Аллоҳ таоло онҳоро [дар он ҳол] нигаҳ намедорад? Ба ростӣ, дар ин [амр] барои мардуме, ки имон доранд, нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

وَصَرَبَ اللَّهُ مَعَلَّا رَجُلِينِ أَحَدُهُمَا  
أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ  
عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانًا يُوجِّهُ لَا يَأْتِ  
بِخَيْرٍ هُلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ  
بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَحُ الْبَصَرِ أَوْ  
هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ  
أُمَّهَتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ  
كُلُّمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَعْدَةَ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

أَلْمَ يَرَوُ إِلَى الظَّلَمِيْرِ مُسَحَّرَاتِ فِي  
جَهَنَّمَ السَّمَاءُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ

80. Аллоҳ таоло барои шумо аз хонаҳоятон маҳалли сукунат [ва оромиш] қарор дод ва аз пушти чаҳорпоён [низ] бароятон хонаҳое [хаймаҳое] қарор дод, то рӯзи кӯч кардан сабукбор бошед ва рӯзи иқомататон [низ барпоияш осон бошад]; ва аз пашму курку мӯйҳояшон то муддате муайян [бароятон] асоси [хона] ва асбоб [-у васоили зиндагӣ] фароҳам кард

81. Аллоҳ таоло аз он чӣ оғарид, соҳое бароятон фароҳам овардааст ва аз кӯҳҳо [низ роҳҳо ва] паноҳоҳҳое бароятон қарор додааст ва бароятон ҷомаҳое падид овардааст, ки аз [кармо] ва гармо нигоҳатон медорад ва [зиреҳҳо ва] танпӯшҳое, ки шуморо дар ҷанг[-ҳоя]-тон ҳифз мекунад. Ў, инчунин, неъматашро бар шумо тамом мегардонад; бошад, ки [дар баробари тавҳид] таслим шавед [ва ширк наварзед]

82. Пас, [эй Паёмбар] агар [мушрикон] рӯй гардонанд, ҷуз ин нест, ки вазифаи ту [фақат] паёмрасонии ошкор аст

83. [Онон] неъмати Аллоҳро мешиносанд; он гоҳ [боз ҳам] инкораш мекунанд ва бештарашон носипосу кофиранд

84. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки аз ҳар уммате гувоҳе [барояшон] бармеангезем; он гоҳ ба қасоне, ки қуфр варзиданд, на иҷозат [-и сухан гуфтан] дода мешавад ва на аз эшон дарҳости пузиш мешавад

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ  
سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ  
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ  
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمٌ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ  
أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا  
وَمَنَعَ إِلَى حِينٍ ﴿٤٨﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا حَلَقَ ظِلَالًا  
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا  
وَجَعَلَ لَكُم سَرَبِيلَ تَقِيمَكُمْ  
الْحُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيمَكُمْ بِأَسَكُنْمَ  
كَذِيلَكَ يُتَمُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ  
لَعْلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٤٩﴾

فَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ  
الْمُبِينُ ﴿٥٠﴾

يَعِرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنِكِرُونَهَا  
وَأَكْثَرُهُمُ الْكُفَّارُونَ ﴿٥١﴾

وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ  
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْنَبُونَ ﴿٥٢﴾

85. Ва касоне, ки ситам карданد, ҳангоме ки азоби [охират]-ро мебинанд; на азобашон сабук мешавад ва на муҳлат дода мешаванд

86. Онон, ки ширк варзиданд, вақте шарикони худро мебинанд, мегӯянд: «Парвардигоро, инҳо буданд он шариконе, ки мо ба ҷои ту меҳондем» ва[-ле шарикон] сухани ононро рад мекунанд, ки: «яқинан шумо дурӯғгӯед»

87. Дар он рӯз дар баробари Аллоҳ таоло сари таслим меафкананд ва дурӯғхое, ки [дар бораи шафоати ғайри Аллоҳ таоло] мебофтанд, ҳама маҳву нобуд мегардад

88. Касоне, ки куфр варзиданд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд, ба [кайфари] он ки фасод мекарданд, азобе бар азобашон меафзоем

89. Ва рӯзе [-ро ёд кун], ки аз ҳар уммате гувоҳе аз худашон бар онон мегирэм [ки ба куфру имонашон гувоҳӣ дихад] ва туро [эй Муҳаммад] бар инон гувоҳ мегирэм; ва Мо ин китоб [Қуръон] - ро бар ту нозил кардем, ки равшангари ҳама чиз аст ва барои мусулмонон раҳнамуд ва раҳмату башорат аст

90. Дар ҳақиқат, Аллоҳ таоло [шуморо] ба адлу нақуқорӣ ва баҳшиш ба ҳешовандон фармон медиҳад ва аз фаҳшо ва зишткорӣ ва саркашӣ наҳӣ мекунад. Ў шуморо панд медиҳад; бошад, ки панд гиред

وَإِذَا رَعَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ فَلَا

يُحْكَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٥﴾

وَإِذَا رَعَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

قَالُوا رَبَّنَا هَوَّلَاءُ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ

كُنَّا نَدْعُونَا مِنْ دُولَتَنَا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ

الْقَوْلَ إِنْ كُنْمُ لَكُنْدِبُونَ ﴿٤٦﴾

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ الْسَّلَمُ وَضَلَّ

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَتَّقَرُونَ ﴿٤٧﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

الَّهِ رِزْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَدَابِ

بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٤٨﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

شَهِيدًا عَلَى هَوَّلَاءِ وَزَنَنَا عَلَيْكَ

الْكِتَابَ تَبَيَّنَتَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى

وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٤٩﴾

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُّمُ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

91. Ва чун бо Аллоҳ таоло [ё мардум] паймон бастед, ба он вафо кунед; ва савгандҳои худро пас аз муҳкам сохтанашон нашканед, дар ҳоле ки Аллоҳро бар [вафодории] хеш гувоҳ қарор додаед. Бе тардид, Аллоҳ таоло медонад, ки чи мекунед

92. Ва монанди он зан [-и нодоне] набошед, ки риштаи [пашмии тобидай] хешро аз ҳам бозкушод [ва гусаст; пас, мабодо] савгандҳои худро василаи фиреби якдигар қарор дихед [он ҳам танҳо] бад-ин сабаб, ки гурӯҳе [сарват ва] ҷамъияташон афзунтар аз дигаре аст. Ҷуз ин нест, ки Аллоҳ таоло шуморо бо ин [кор] меозмояд ва яқинан рӯзи қиёмат он чиро, ки дар он ихтилоф мекардед, бароятон равшан месозад

93. Ва агар меҳост, ҳамаи шуморо як уммат қарор медод, vale [бо адолати хеш] ҳар киро бихоҳад гумроҳ мекунад ва [бо фазли хеш] ҳар киро бихоҳад, ҳидоят менамояд; ва шумо [рӯзи қиёмат], ҳатман, аз он чи мекардед, бозхост хоҳед шуд

94. Ва савгандҳоятонро василаи найранг [ва фиребгарӣ] миёни хеш қарор надиҳед, то мабодо [имонатон ба хатар афтад ва] гоме пас аз устуориаш билағжад ва ба сазои он ки [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштаед, [кайфари] ногуворе бичашед ва азобе бузург бароятон [дар пеш] бошад

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا  
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ  
الَّهَ يَعْلَمُ مَا تَنْعَلُونَ ﴿١٩﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَعَصَتْ غَرْلَهَا  
مِنْ بَعْدِ فُؤَادِكُلَّتِي نَعَصَتْ دُخُلَهَا  
أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا يَبْنَكُمْ أَنْ  
تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا  
يَعْلُمُكُمُ اللَّهُ بِهِ وَأَلَيْسَنَ لَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَحْتَنْفُونَ ﴿٢٠﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
وَلَكِنْ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَهُدِي  
مَنْ يَشَاءُ وَلَنْسُئُلَّ عَمَّا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

وَلَا تَنْخِذُو أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا  
يَبْنَكُمْ قَتَرِلَ قَدْمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا  
وَتَنْدُو قُوًا السُّوَءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

95. Ва паймони Аллоҳро ба баҳои андак нафурӯшед. Агар бидонед, яқинан он чи назди Аллоҳ таоло аст, бароятон беҳтар аст

96. Он чи назди шумост, поён мепазирад ва[-ле] он чи назди Аллоҳ таоло аст, боқӣ [ва ҷовид] аст; ва, ҳатман, ба қасоне, ки шикебой кардаанд, аҷрашонро бар асоси нақутарин [тоат ва] коре, ки мекарданд, хоҳем дод

97. Ҳар кас – аз мард ё зан – ки кори нек қунад ва муъмин бошад, ҳатман, ўро [дар дунё] ба зиндагонии поку писандидае зинда медорем ва [дар охират низ] бар асоси нақутарин [тоат ва] коре, ки мекарданд, ба онон подош медиҳем

98. Пас, [эй муъмин] ҳангоме ки Қуръон меҳонӣ, аз [шарри] шайтони рондашуда ба Аллоҳ таоло паноҳ бибар

99. Бе тардид, ў бар қасоне, ки имон овардаанд ва бар Парвардигорашон тавакkal мекунанд [ҳеч] тасаллуте надорад

100. Тасаллути ў танҳо бар қасонест, ки ўро [дӯсту] корсози худ гирифтаанд ва [ҳамчунин бар] қасоне, ки ба Аллоҳ таоло ширк меварзанд

وَلَا شَرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ  
بَاقٌ وَلَنْجُزَيْنَ الَّذِينَ صَبَرُوا  
أَجَرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِيَنَّهُ وَحَيْةً طَيْبَةً  
وَلَنْجُزِيَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٤٨﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ  
عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٩﴾

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَّهُ وَ  
وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشَرِّكُونَ ﴿٥٠﴾

101. Ва ҳангоме ки [хукми] оятеро чойгузини ояте [дигар] мекунем – ҳол он ки Аллоҳ таоло ба он чи нозил мекунад, донотар аст - [кофирон] мегүянд: «[Эй Мұхаммад] چуз ин нест, ки ту дурӯғбоғий». [Чунин нест] Балки бештарашон [аз аҳқоми шаръ ва ҳикмати илоҳӣ чизе] намедонанд

102. Бигү: «Рӯҳу-л-қудус [Чабраил] онро аз ҷониби Парвардигорат бар ҳақ нозил кардааст, то қасонеро, ки имон овардаанд, событқадам гардонад ва барои мусулмонон ҳидоят ва башорате бошад»

103. Ва яқинан медонем, ки онон мегүянд: «Ҳатман, башаре [ин оётро] ба ў омӯзиш медиҳад». [На, чунин нест; зеро] забони касе, ки [ин] нисбатро ба ў медиҳад, ғайри арабӣ аст, ҳол он ки ин [Қуръон] ба забони арабии равшан аст

104. Яқинан, қасоне, ки ба оёти Аллоҳ таоло имон намеоваранд, Аллоҳ таоло ҳидояташон намекунад ва барои онон азоби дардноке [дар пеш] аст

105. [Мұхаммад дурӯғгү нест, балки] Қасоне дурӯғ мебофанд, ки ба оёти Аллоҳ таоло имон надоранд ва инон дурӯғгүён [-и воқеј] ҳастанд

وَإِذَا بَدَلْنَا عَائِيَةً مَكَانًا عَائِيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُبَرِّئُ فَالْأُولُونَ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بِلَّا أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

فُلَّ تَرَاهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ  
بِالْحُقْقِ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ عَامَلُوا وَهُنَّ  
وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا<sup>١٨</sup>  
يُعَلِّمُهُ وَبَشَّرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ  
إِلَيْهِ أَغْجَيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ  
مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكَذِبُونَ ﴿٢١﴾

106. Ҳар ки баъд аз имонаш ба Аллоҳ қуфр биварзад [гирифтори азоби илоҳӣ ҳоҳад шуд]; магар касе, ки [ба ин кор] водор шуда бошад ва[-ле] дилаш ба имон ором [ва устувор] бошад; аммо ҳар ки синаашро ба қуфр кушода кард, ҳашми Аллоҳ таоло бар онон аст ва азобе саҳмгин [дар пеш] доранд

107. Ин [мучозот] аз он рӯст, ки зиндагии дунёро бар охират тарҷех доданд; ва Аллоҳ таоло гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад

108. Инон қасоне ҳастанд, ки [бар асари гуноҳонашон] Аллоҳ таоло бар дилҳо ва гӯшу ҷашмонашон муҳр ниҳодааст; ва инон ғофилон [-и воқеӣ] ҳастанд

109. Яқинан онон дар охират зиёнкоранд

110. Сипас Парвардигорат нисбат ба қасоне, ки пас аз заҷр қашидан [аз озори мушрикон] ҳичрат карданд ва сипас ба ҷиҳод барҳостанд ва шикебой намуданд, Парвардигорат [нисбат ба онон] пас аз он [ҳама саҳтиҳо], ҳатман, омурзандай меҳруbon аст

111. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Рӯзе, ки ҳар кас дар ҳоле [ба пешгоҳи адли илоҳӣ] меояд, ки [танҳо] аз худ дифоъ мекунад; ва ҳар кас дар баробари он чи кардааст, бе каму кост подош мегирад ва бар онон ситам намеравад

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ  
إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقْلَبَهُ مُطْكِنٌ  
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ  
بِالْكُفُرِ صَدَرَ فَعَيْنِهِمْ غَصَّبٌ  
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَفَرِيْنَ ﴿١٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ  
قُلُوبِهِمْ وَسَعَيْهِمْ وَأَنْصَرَهُمْ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٨﴾

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ  
الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

شُمْ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ  
بَعْدِ مَا فُتُنْشُوا شُمْ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا  
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

\*يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ ثُجَيْدُ عَنْ  
نَفْسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢١﴾

112. Ва Аллоҳ таоло шахре [ҳамчун Макка]-ро мисол мезанад, ки амну ором буд ва рӯзиаш аз ҳар сӯ ба осонӣ ва фаровонӣ мерасид, вале [мардумонаш] нисбат ба неъматҳои илоҳӣ носипосӣ намуданд ва он гоҳ Аллоҳ таоло низ ба сазои он чи мекарданд, таъми гуруснагӣ ва тарсро ба [аҳли] он чашонид

113. Ва паёмбаре аз худшон ба сӯйи онон омад, аммо ўро дурӯғгӯ ангоштанд; он гоҳ, дар ҳоле ки ситамгор [ва мушрик] буданд, азоби [илоҳӣ] ононро фурӯ гирифт

114. Пас аз он чи Аллоҳ таоло рӯзиатон кардааст, ҳалолу покиза бихӯред ва агар фақат Ўро мепарастед, бар неъмати илоҳӣ шукр гузоред

115. Ҷуз ин нест, ки [Аллоҳ таоло] фақат мурдор ва хун ва гӯшти хук ва он чиро, ки [ҳангоми забҳ] номи ғайри Аллоҳ таоло бар он бурда шудааст, бар шумо ҳаром кардааст; пас, ҳар ки [барои ҳифзи ҷонаш ба ҳӯрдани онҳо] ночор шавад [ва] саркашу зиёдаҳоҳ набошад, [бар ўгуноҳ нест, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

وَصَرَبَ اللَّهُ مَعْلَلًا قَرِيبَةً كَانَتْ  
إِمَانَةً مُظْمَنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا  
مَنْ كُلَّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِإِنْعَمٍ  
الَّهُ فَأَذْقَهَا اللَّهُ لِيَسَ آجُوبَعْ  
وَالْحَتْوَفْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ  
فَأَخَذْهُمْ أَعْذَابُ وَهُمْ  
ظَلَمُونَ ﴿١١٤﴾

فَكُلُّوْ مِمَّا رَزَقْنُكُمُ اللَّهُ حَلَالًا  
طَيْبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ  
كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ﴿١١٥﴾

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُنِيَّةَ وَالَّذِمْ  
وَلَمْ أَخْنَزِرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ فَمَنِ اصْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٦﴾

116. Ва [эй мушрикон] бо дурӯғе, ки бар забонатон чорӣ мешавад, нагӯед: «Ин ҳалол аст ва он ҳаром», то бар Аллоҳ таоло дурӯғ бандед. Касоне, ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд, ҳаргиз растагор намешаванд

117. [Натичаи дунёдӯстияшон] Баҳрае андак аст ва [дар охират] азобе дарднок [дар пеш] доранд

118. Ва бар яҳудиён он чиро пештар бар ту ҳикоят кардем, ҳаром намудем ва Мо ба онон ситам накардем; балки онҳо худ [буданд, ки дар натичаи нофармойӣ] ба хештан ситам мекарданд

119. Он гоҳ Парвардигорат нисбат ба касоне, ки аз рӯи нодонӣ гуноҳ карданд ва сипас аз он [иштибоҳот] тавба намуданд ва дурусткорӣ карданд, ҳатман, Парвардигорат пас аз он омурзандай меҳрубон аст

120. Бе гумон, Иброҳим пешвое фурӯтан дар баробари Аллоҳ таоло ва ҳақгаро буд ва [ҳаргиз] дар зумраи мушрикон набуд

121. Ў шукрғузори неъматҳои Аллоҳ таоло буд. [Аллоҳ таоло] Вайро баргузид ва ба роҳи рост ҳидоят намуд

122. [Мо] Дар дунё ба ў некӣ ато кардем ва, ҳатман, ў дар охират [ниز] аз шоистагон аст

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُ أَلْسِنَتُكُمْ  
أَلْكَذِبَ هَذِهَا حَلْلٌ وَهَذِهَا حَرَامٌ  
إِتْفَرَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَعْثِرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ  
لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

مَتَّعْ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ الْآيِمْ ﴿١٢﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا مَا  
قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا  
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ  
يَظْلَمُونَ ﴿١٣﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا أَسْوَءَهُ  
يَجْهَلُهُنَّا ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً فَانِتَابَ إِلَيْهِ  
حَنِيفًا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمُنْتَرِكِينَ ﴿١٥﴾

شَاكِرًا لِأَنَّعْمَةً أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَنَاهُ إِلَيْ  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

وَعَائِنَتِهِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ  
أَلْآخِرَةَ لِمَنِ الْصَّلَاحِينَ ﴿١٧﴾

123. Сипас [эй Паёмбар] ба ту ваҳӣ кардем, ки аз оини Иброҳим пайравӣ кун, ки ҳақгаро буд ва [ҳаргиз] дар зумраи мушрикон набуд

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣﴾

124. [Вуҷуби бузургдошти рӯзҳои] Шанбе танҳо бар қасоне қарор дода шуд, ки дар он ихтилоф карданд; ва, ҳатман, Парвардигорат рӯзи қиёмат дар мавриди он чи ихтилоф мекарданд, миёнашон доварӣ ҳоҳад кард

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبُّتُ عَلَى الَّذِينَ أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٤﴾

125. [Эй Паёмбар, мардумро] Бо ҳикмат ва панди наку ба роҳи Парвардигорат даъват намо ва бо равише, ки нақутар аст, бо онон [баҳсӯ] мунозира кун. Бе тардид, Парвардигорат ба [ҳоли] қасе, ки аз роҳи ў гумроҳ шуд, донотар аст ва ў ба [ҳоли] хидоятёфтагон [ниز] донотар аст

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدَلُهُمْ بِالْقِيَمَهُ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ ﴿١٥﴾

126. Ва агар [шумо мӯмнион] хостед [душманонатонро] мӯчозот кунед, пас, ҷунон мӯчозот кунед, ки [онон] шуморо мӯчозот кардаанд; ва агар [хештандорӣ ва] шикебой кунед, [бидонед, ки] ҳатман, ин [кор] барои шикебоён беҳтар аст

وَإِنْ عَاقَبْنَاهُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوَّقَبُوهُمْ وَلَيَنْ صَرِّبُوكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

127. Ва [эй Паёмбар] шикебой пеша кун ва шикебоият ҷуз ба [ёрӣ ва] тавфиқи Аллоҳ таоло нест; ва бар онон [коғирон] андӯҳ махӯр ва аз найранге, ки меварзанд, дилтанг мабош

وَاضْبِرْ وَمَا ضَرَبْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُلْ فِي ضَيْقٍ مَّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٧﴾

128. Бе тардид, Аллоҳ таоло бо касоне аст, ки парҳезкорй карданد ва касоне, ки нақуқоранд

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْأَذِينَ آتَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ  
مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

## الإِسْرَاءُ سура Исрo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Поку мунааззаҳ аст он [Парвардигоре] ки бандаш [Мұхаммад]-ро шабонгоҳ аз масциду-л-ҳаром ба сўйи Масҷид-ул-ақсо – ки перомунашро баракат додаем – сайр дод, то бархе аз нишонаҳои [кудрати] хешро ба ў бинмоёнем. Бе тардед, ў ҳамон шунавои биност

2. Ва Mo ба Mýso китоби [Таврот] додем ва онро [мояни] ҳидояти Бани Исройл соҳтем [ва фармудем], ки: «Цуз ман коргузоре [барои худ] барнагузинед»

3. Эй фарзандони қасоне, ки бо Нуҳ [бар қишті] саворашон кардем, ба ростӣ ў [Нуҳ] бандae шукргузор буд

4. Ва дар китоби [Таврот] ба Бани Исройл ваҳӣ кардем, ки ҳатман, ду бор дар замин фасод хоҳед кард ва ҳатман, саркашӣ [ва туғёни] бузурге хоҳед намуд

5. Пас, ҳар гоҳ ваъдаи нахустин аз он ду [бор] фаро расид, гурӯҳе аз бандагони бисёр неруманд [ва пайкорчӯйи] худро бар шумо бармеангезем, то миёни хонаҳо [-ятон барои қатлу ғорати шумо] ба ҷустуҷӯ дароянд; ва ин ваъдаи анҷомшуданий [ва қатъӣ] буд

سُبْحَنَ اللَّهِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ  
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكَتْنَا  
حَوْلَهُ وَلِرِيَاهُ وَمِنْ عَائِتَنَا إِنَّهُ وَ  
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

وَعَانَتْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ  
هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَتَّخِذُوا  
مِنْ دُونِي وَكِيلًا ②

ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُورٍ إِنَّهُ وَ  
كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③

وَقَصَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي  
الْكِتَابِ لَتَعْمَلُنَّ فِي الْأَرْضِ  
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

فَإِذَا جَاءَهُ وَعْدُ أُولَئِمَّا بَعَثْنَا  
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولُى بَأْيِينِ  
شَدِيدِ فَجَاسُوا خَلَلَ الْدَيَارِ  
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ⑤

6. Он гоҳ [пас аз муддате] шуморо бар онон мусаллат мегардонем ва бо амволу фарзандон ёриатон мекунем, ва [төйдоди] нафароти шуморо бештар [аз душман] мегардонем

7. Агар [дар гуфттору рафттор] некий кунед, ба худ некий кардаед; ва агар бади кунед, [боз ҳам ба] худ кардаед. Пас, ҳангоме ки ваъдаи дигар фаро расид [душман ончунон хоратон месозад], ки осори ғаму андӯҳ дар чехраҳоятон зоҳир мешавад ва ҳамон гуна ки бори нахуст ворид шуданд [ин бор низ ҳамла меоваранд], то ба Масцид[-ул-ақсо] дохил шаванд ва то бар ҳар чи даст ёбанд, яксара нобуд кунанд

8. [Эй Бани Исроил агар тавба кунед] Умед аст, ки Парвардигоратон бар шумо раҳмат оварад ва агар [ба табоҳӣ] бозгаштед, Мо низ бозмегардем ва дузахро зиндори кофирон кардаем

9. Ба ростӣ, ки ин Куръон ба устувортарин роҳ ҳидоят мекунад ва ба мӯминоне, ки корҳои шоиста мекунанд, мужда медиҳад, ки барояшон подошё бузург [дар пеш] аст

10. Ва барои касоне, ки ба охират имон намеоваранд, азобе дарднок муҳайё кардаем

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ  
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ  
لَا نُفْسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا  
جَاءَهُمْ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسْتُؤْ  
وُجُوهُهُمْ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ  
كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةً وَلَيَتَرُوْا مَا  
عَلَوْا تَتَبَرِّرًا ﴿٧﴾

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرَحَّمَكُمْ وَإِنْ  
عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ  
لِلْكُفَّارِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّّٰهِيْنِ  
أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ  
أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
أَعْنَدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

11. Инсон [дар ҳангоми хашм, аз рӯи нодонӣ ва шитоб нафрин меқунад ва] бадиро металабад, ҳамон гуна ки некиро меҳоҳад; ва инсон ҳамвора шитобзада аст

12. Шабу рӯзро ду нишона [-и қудрату ягонагии хеш] қарор додем; ва нишонаи шабро маҳв [ва тира] кардем ва нишонаи рӯзро ошкору равshan қарор додем, то аз Парвардигоратон рӯзӣ бичӯед ва шумори солҳо ва ҳисоб [-и вақоءъ]-ро бидонед; ва ҳар чизеро ба тафсил баён кардем

13. Ва [сарнавишти] рафтори ҳар инсонеро [то лаҳзаи ҳисобрасӣ] дар гарданаш бастаем ва рӯзи қиёмат барояш навиштае берун меоварем, ки онро кушода мебинад

14. [Ба ў мегӯем] «Номаатро бихон. Кофӣ аст, ки имрӯз худ ҳисобгари хеш боший»

15. Ҳар ки роҳ [-и рост] ёфт, ҷуз ин нест, ки ба суди хеш роҳ ёфтааст ва ҳар ки гумроҳ шуд, яқинан ба зиёни худ гумроҳ шудааст; ва ҳеч гунаҳкоре бори гуноҳи дигареро барнамедорад; ва мо ҳаргиз [қавмеро] мӯчозот наҳоҳем кард, магар он ки [миёнашон] паёмбаре мабъус карда бошем [то вазоифашонро баён кунад]

وَيَدْعُ الْإِنْسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ  
بِالْخُبُرِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا ﴿١﴾

وَجَعَلْنَا لَيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ  
فَمَحَوْنَا ءَايَةً لَيْلَ وَجَعَلْنَا ءَايَةً  
النَّهَارَ مُبَصِّرَةً لَتَبَغُوا فَضْلًا مِنْ  
رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَّيِّنَاتِ  
وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ  
تَنْصِيلًا ﴿٢﴾

وَكُلَّ إِنْسَنٍ الْرَّمَنَةُ طَبِيرَةٌ فِي  
عُنْقِهِ وَخُرُجٌ لَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ  
كِتَبَ يَا يَقْلَهُ مَنْشُورًا ﴿٣﴾

أَفْرًا كِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ  
عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٤﴾

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي  
إِنْفَسِيهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضُلُّ  
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازْرَهُ وَرَزْ أَخْرَى  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ  
رَسُولًا ﴿٥﴾

16. Ва чун бихоҳем, [мардуми] шаҳреро нобуд кунем, [нахуст] ба сарватмандони саркаши он чо фармони] итоат аз Аллоҳ таоло ва пайравӣ аз паёмбарон] медиҳем, сипас вақте дар он чо ба фасод [ва мухолифат] бархостанд, ваъдаи [азоби илоҳӣ бар] он муҳаққақ мегардад; пас, ононро ба саҳтӣ нобуд мекунем

17. Ва чи бисёр наслҳоеро, ки пас аз Нуҳ [зиндагӣ мекарданд] ҳалок кардем ва [ҳамин] кофӣ аст, ки Парвардигорат аз гуноҳони бандагонаш огоҳ [ва нисбат ба онон] биност

18. Ҳар ки хоҳони [дунёе] зудгузар аст, ҳар чи бихоҳем [ва] ба ҳар ки бихоҳем [баҳрае] аз он медиҳем; он гоҳ дузахро насибаш мекунем, ки дар он чо хору рондашуда ворид мегардад

19. Ва ҳар ки [зиндагии] охиратро бихоҳад ва барои [расидан ба] он бо ҷиддият бикӯшад ва мӯъмин бошад, пас, инонанд, ки аз талошашон қадрдонӣ хоҳад шуд

20. Ҳамаро - [ҳоҳ] ин гурӯҳи [бадкор] ва [ё] он гурӯҳи [нақуқор] - аз бахшиш [ва неъматҳои дунявии] Парвардигорат баҳраманд месозем ва бахшиши Парвардигорат [аз касе] манъ нашудааст

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهَلِّكَ قَرِيئَةً أَمْرَنَا  
مُتَرْفِيهَا فَقَسَفُوا فِيهَا فَخَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرَّنَاهَا  
تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ  
بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ  
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا  
لَهُ وَفِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ  
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَضْلِلُهَا  
مَدْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا  
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُ  
سَعْيُهِمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

كُلًا نُمِدُّ هَنْوَلَاءَ وَهَنْوَلَاءَ مِنْ  
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ  
رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

21. Бингар, ки чигуна бархе аз ононро [аз лиҳози молу мақом] бар бархи дигар бартари додаем ва қатъан охират [дар муқоиса бо дунё] аз назари дараҷот, бузургтар ва аз лиҳози фазилат, бартар аст [пас мұймин бояд ба он иштиёқ варзад]

22. [Эй инсон, ҳарғиз ҳеч] Маъбуди дигареро бо Аллоҳ таоло [шарик] қарор надеҳ, ки нақуҳида ва беёвар хоҳи монд

23. Ва Парвардигорат чунин фармон додааст, ки: «Ҷүз Ӧро напарастед ва ба падару модар некій кунед. Ҳар гоҳ яке аз он ду ё ҳар дуи онҳо дар канори ту ба синни пирий расиданд, ҳатто камтарин иҳонате ба эшон нақун ва бар сарашон фарёд назан ва бо онон ба некій [ва меҳрубонй] сухан бигү

24. Ва аз рўйи меҳрубонй дар баробарашон фурӯтан бош ва бигў: «Парвардигоро, ҳамон гуна ки [бар ман раҳмат оварданд ва] дар кўдакӣ парваришам доданд, [Ту низ] ба онон раҳмат овар»

25. Парвардигори шумо ба он чи дар дилҳоятон аст, огоҳтар аст. Агар шоиста бошед, яқинан Ў дар ҳаққи тавбакорон омурзанда аст

26. Ва ҳаққи хешовандро ба ў бидех [силаи раҳим ба ҷой овар] ва тихидаст ва дарроҳмонда [-ро ёрӣ кун] ва ҳеч исрофкорӣ нақун

أَنْظُرْ كَيْفَ فَصَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ وَلِآخِرٍ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ  
وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٦﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًاٰءَ آخَرَ  
فَتَقْعُدَ مَدْمُومًا تَحْذِلُّوا ﴿٧﴾

\*وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُو إِلَّا  
إِلَيْهِ وَبِالْوَلَدِينِ إِحْسَنَّا إِمَّا  
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرُ أَحْدُهُمَا أَوْ  
كَلَاهُمَا فَلَا تَقْلِلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا  
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ﴿٨﴾

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْدُّلُّ مِنَ  
أَرْجَمَةٍ وَقُلْ رَبِّ أَرْجُهُمَا كَمَا  
رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿٩﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ  
إِنْ تَكُونُوا صَلِيْحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ  
لِلْأَوَّلِينَ عَمُورًا ﴿١٠﴾

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ  
وَالْمُسْكِنَيْنَ وَأَبْنَ السَّيْلِ وَلَا  
تُبَدِّرْ تَبَذِّلِرًا ﴿١١﴾

27. Дар ҳақиқат, исрофкорон бародарони шаётин ҳастанд ва шайтон нисбат ба Парвардигораш ҳамвора носипос будааст

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَنِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا ﴿٢٧﴾

28. Ва агар ба умеди раҳмат ва [кушоиши рӯзӣ] аз ҷониби Парвардигорат [ба ноҷор] аз онон рӯй мегардонӣ, пас, ба эшон сухане нарм бигӯ

وَإِمَّا تُعِرِضَنَّ عَنْهُمْ أَتَيْعَاءَ رَحْمَةً

مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾

29. Ва [ҳаргиз] даст аз инфоқ набанд ва [низ] кушодадастии бисёр накун, ки маломатшуда ва ҳасратзада мегардӣ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى

عُنْقَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

30. Бе гумон, Парвардигорат [неъмат ва] рӯзиро бар ҳар кӣ бихоҳад, густурда медорад ва ё танг мегирад. Бе тардид, Ӯ ҳамвора ба [аҳволи] бандагонаш огоҳ ва биност

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِنَ

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِلَهٌ وَكَانَ بِعِبَادَةِ

حَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

31. Ва фарзандонатонро аз бими тангдастӣ накушед. Мо ба эшон ва шумо рӯзӣ мебахшем. Яқинан куштани онҳо ҳамвора хатое бузург аст.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةً

إِنَّمَلِقِي مَنْ خَنُّ تَرْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ

قَتْلُهُمْ كَانَ خِطَاعًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

32. Ва ба зино наздик нашавед. Бе тардид, он [кор] бисёр зишту роҳе нописанд аст

وَلَا تَقْرِبُوا إِلَيْنِي إِلَهٌ وَكَانَ

فَحِشَّةً وَسَآءَ سَيِّلًا ﴿٣٢﴾

33. Ва касеро, ки Аллоҳ таоло [куштанашро] ҳаром кардааст, чуз ба ҳақ накушед; ва ҳар ки ба ситам кушта шавад, ба валии ў қудрат [ва ҳаққи қисос] додаем; пас, вай низ набояд дар [кайфари] қатл зиёдаравий кунад. Бе тардид, ў [валии дам] таҳти ҳимоя [-и Аллоҳ таоло ва шаръи муқаддас] қарор дорад

34. Ва ба моли ятим – чуз шевае, ки накутар аст – наздик нашавед, то он гоҳ ки ба ҳадди [рушд ва] булуғаш бирасад ва ба паймон [-и хеш] вафо кунед; чаро ки [аз шумо] дар бораи паймон пурсида хоҳад шуд

35. Ва ҳангоме ки [дар ҳариду фурӯш ачносро] паймона мекунед, паймонаро комил [-у тамом] бидиҳед ва [онҳоро] бо тарозуи дуруст вазн кунед. Ин [кор] барои шумо беҳтар ва саранҷомаш накутар аст

36. Ва аз он чи дар борааш донише надорӣ, пайравӣ нақун. Бе тардид, [дар қиёмат] гӯшу чашм ва дил аз ҳама инҳо бозхост хоҳад шуд

37. Ва дар замин бо такаббур роҳ нарав. Ту ҳаргиз наметавонӣ [бо роҳ рафтани ғуруромезат] заминро бишкофӣ ва дар баландӣ [ва гарданфарозӣ низ] ба кӯҳҳо намерасӣ

38. Ҳамаи инҳо назди Парвардигорат нописанд аст.

وَلَا تَقْتُلُوا الْنَّفَسَاتِ الَّتِي حَرَمَ  
أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَيْهِ سُلْطَنًا فَلَا  
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ﴿٢٣﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا بِالْقِيَّ  
هُنَّ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَتَلْعَبَ أَشْدَادُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  
مَسْوُلًا ﴿٢٤﴾

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَمْ وَزَنُوا  
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ  
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴿٢٦﴾

وَلَا تَمْسِحُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ  
لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ  
أَلْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٧﴾

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِنْدَ رَبِّكَ  
مَكْرُوهًا ﴿٢٨﴾

39. Ин аз он ҳикмат [-хое] аст, ки аз чониби Парвардигорат ба ту ваҳӣ шудааст; ва бо Аллоҳ таоло маъбуди дигаре қарор надех, ки накуҳида ва рондашуда ба дузах ҳоҳӣ афтод

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ  
الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ الْهَمَّ إِلَهًا  
عَالَمَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا  
مَدْحُورًا ﴿٢٩﴾

40. Оё [шумо мушрикон гумон мекунед, ки] Парвардигоратон [доштани] писаронро ба шумо ихтисос додааст ва худ аз [миёни] фариштагон дуҳтароне баргирифтааст? Ба ростӣ, ки сухане бисёр бузург [ва нораво] мегӯед

أَفَاصْفَنَّكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ  
وَلَا تَخَنَّدْ مِنْ الْمُلَائِكَةِ إِنَّكُمْ  
لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾

41. Ва бе тардид, Мо дар ин Қуръон [аҳқому андарзҳоро бо шеваҳои] гуногун баён кардем, то [мардум] панд бигиранд; ва[-ле ин суханон] чуз дурӣ [аз ҳақ] бар онон намеафзояд

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ  
لِيَدِكَّرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا  
نُفُورًا ﴿٣١﴾

42. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Агар [бар фарзи маҳол] чунон ки [мушрикон] мегӯянд, бо Ў [Аллоҳ таоло] маъбудоне [дигар] буд, дар ин сурат, онон [барои тақарруб ва касби хушнудии Парвардигор] ба сӯи [Аллоҳ таоло] соҳиби Арш роҳе мечустанд»

فُلَّوْ كَانَ مَعْهُ وَعَلَيْهِ كَمَا  
يَقُولُونَ إِذَا لَآتَتْهُمْ إِلَيْهِ ذِي  
الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

43. Ў поку мунаzzазаҳ аст ва аз он чи онон мегӯянд, басе бартар аст

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ  
عُلُوْا كَبِيرًا ﴿٣٣﴾

44. Осмонҳои ҳафтгонаву замин ва ҳар ки дар онҳост, Ўро ба покӣ меситоянд; ва ҳеч чиз нест, магар он ки Ўро ба покӣ ёд мекунад; вале шумо тасбеҳи ононро дарнамеёбед. Бе тардид, Ў ҳамвора бурдбор [ва] омурзанда аст

تَسْبِحُ لَهُ الْسَّمَوَاتُ الْسَّبِيعُ  
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ  
شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ  
لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ  
حَلِيلًا عَفُورًا ﴿٣٤﴾

45. Ва [эй паёмбар] ҳангоме ки Қуръон мөхонй, миёни ту ва қасоне, ки ба охират имон надоранд, пардае пүшида қарор медиҳем

وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْءَانَ جَعَلَتَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾

46. Ва бар дилхояшон пүшише қарор додем, то [паёми] онро дарнаёбанд ва дар гүшхояшон сангинй [ниходем, то ҳақро нашнаванд]; ва чун Парвардигоратро дар Қуръон ба ягонагй ёд мекунй, бо нафрат пушт мекунанд [ва мегурезанд]

وَجَعَلَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكْثَرَهُمْ إِنْ يَفْقَهُوهُ رَبِّنَا إِذَا هُمْ وَقَرَأُوا إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْنَا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

47. Ва он гоҳ ки [кофирон] ба ту гүш месупоранд, Мо беҳтар медонем, ки ба чи [манзур ва чи гуна] гүш медиҳанд ва [низ] он гоҳ ки начво мекунанд [Мо аз суханонаншон огоҳем]; он гоҳ ки ситмакорон [-и мушрик ба мардум] мегүянд: «Шумо ҷуз аз марди ҷодушудае пайравӣ намекунед»

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ حَجَوْيَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾

48. Бингар, ки чи гуна бароят мисолҳо задаанд, пас, гумроҳ шуданд ва дар натиҷа наметавонанд роҳе [ба сӯйи ҳак] бибараанд

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ فَضْلُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَيِّلًا ﴿٤٨﴾

49. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Оё ҳангоме ки устухонхое [пӯсида ва] пароканда шудем, дубора бо оғариниши ҷадид барангехта мешавем?»

وَقَالُوا إِعْدًا كُنَّا عِظَلَمًا وَرُفَّتَنَا أَعْنَا لَمْبَعُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

50. Бигӯ: «[Ҳатто агар] Санг бошед ё оҳан

\* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

51. Ё [Хар] Офаридае, ки дар хотиратон бузург менамояд [боз ҳам Аллоҳ таоло метавонад шуморо зинда кунад]. Пас, хоҳанд гуфт: «Чи касе моро бозмегардонад?». Бигү: [Ҳамон Парвардигоре, ки] ки нахустин бор шуморо офарида. Он гоҳ сарҳояшонро [ба нишонаи нобоварӣ] муқобилат такон медиҳанд ва мегӯянд: «Он [ҳодиса] кай хоҳад буд?». Бигү: «Чи басо наздик бошад

52. Рӯзе, ки [Аллоҳ таоло] шуморо [ба саҳрои маҳшар] фаро меҳонад ва шумо бо сипосу ситоиш иҷобаташ меқунед ва мепиндоред, ки ҷуз андаке [дар дунё] ба сар набурдаед»

53. Ва [эй Паёмбар] бандагонамро бигӯ бо беҳтарин [алфоз бо яқдигар] сухбат кунанд [ва аз баддаҳонӣ бипарҳезанд; ҷаро ки] бе тардид, шайтон миёнашон душманий меафканад. Ба ростӣ, ки шайтон барои инсон душмане ошкор аст

54. [Эй мардум] Парвардигоратон ба [аҳволи] шумо донотар аст; агар бихоҳад, бар шумо раҳмат меоварад ё агар бихоҳад, азобатон меқунад; ва [эй Паёмбар] Мо туро [барои онон нигаҳбон ва] муроқиб нафиристодаем

55. Парвардигорат ба [ҳар чи ва] ҳар ки дар осмонҳо ва замин аст, донотар аст; ва ба ростӣ, [Мо] бархе паёмбаронро [бо афзунии пайравон ва додани китоб] бар бархе [дигар] бартарӣ бахшидем ва ба Довуд Забур додем

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي

صُدُورُكُمْ فَسَيَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا

فُلِ الْأَذْيَ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

فَسَيَغْضُبُونَ إِلَيْكُمْ رُءُوسُهُمْ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ

يَكُرُونَ قَرِيبًا ﴿٦١﴾

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيْبُونَ

بِحَمْدِهِ وَتَطْلُونَ إِنْ لَيْثُمُ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

وَقُلْ لِعَبَادِي يَقُولُوا أَنَّى هُنَّ

أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ بَيْتَنُّمْ

إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِإِنْسَنَ عَدُوًّا

مُبِينًا ﴿٦٣﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءُ

يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٦٤﴾

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ

الْتَّيْمَنَ عَلَى بَعْضٍ وَعَاتَنَا دَأْدَدًا

رَبُّوْرًا ﴿٦٥﴾

56. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Касонеро, ки ба чойи Ӧ [маъбуд ва корсози хеш] пиндоштаёд, фаро бихонед; пас, [хоҳед дид, ки] наметавонанд газандеро аз шумо дур кунанд ва на қодиранд, онро [сўйи дигаре] бигардонанд»

57. Касонеро, ки онон меҳонанд, худ [бо паастиш ва нақуорӣ] василае [барои тақарруб] ба Парвардигорашон мечӯянд [ва дар рақобатанд, то бидонанд] кадом як аз аз онон [ба паастиши Аллоҳ таоло] наздиктаранд ва ба раҳматаш умединанд ва аз азобаш метарсанд; [чаро ки] бе тардид, азоби Парвардигорат ҳамвора шоистаи парҳез аст

58. Ва ҳеч шахре нест, ки магар ин ки [дар сурати нофармонӣ мардуми] онро пеш аз рӯзи қиёмат нобуд мекунем ё ба азобе саҳт гирифтор месозем. Ин [кайфар] дар китоби илоҳӣ [Лавҳи Маҳфуз] сабт аст

59. [Чизе] Моро аз фиристодани муъчизот [дарҳости мушрикон] бознадошт, магар ин ки пешиниён онро дурӯғ пиндоштанд; ва Мо ба Самуд [қавми Солех] он модашутурро ба унвони нишонаи равшан додем; пас, ба он ситам карданд ва Мо нишонаҳо [ва муъчизот]-ро ҷуз барои бим додан [-и мардум] намефириstem.

فَلِأَدْعُوكُمْ مَنْ  
دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ  
الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِيَتَّعُونَ  
إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيْمَنُهُمْ أَقْرَبُ  
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ  
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ  
مَهْدُورًا ﴿٥٨﴾

وَإِنْ مَنْ قَرَرَةً إِلَّا هُنْ مُهْلِكُوهَا  
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا  
عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٩﴾

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرِسِّلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا  
أَنْ گَذَّبَ بِهَا أَلَّاَءُونَ وَعَاتَنَا  
ثُمُودَ الْأَثَاثَةَ مُبْصَرَةً فَظَلَمُوا بِهَا  
وَمَا نُرِسِّلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا  
تَحْوِيلًا ﴿٦٠﴾

60. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки ба ту гуфтем: «Яқинан, Парвардигорат бар мардум ихота дорад»; ва он руёёро, ки [дар шаби меъроҷ] ба ту намоёндем; ва [ҳамчунин] он дараҳти лаънатшуда [-и закум] дар Қуръонро ҷуз барои озмоиши мардум қарор надодем; ва Мононро бим медиҳем, вале ҷуз бар саркашии бештарашон намеафзояд

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ  
بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الْأُرْعَيَا الَّتِي  
أَرْيَنَّاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ  
وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْفَرْعَانِ  
وَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا  
كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

61. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки ба фариштагон гуфтем: «Барои Одам саҷда кунед»; пас, [ҳамагӣ] саҷда карданд, ба ҷуз Иблис, ки гуфт: «Оё барои касе саҷда кунам, ки [ӯро] аз гил оғаридай?»

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ  
لِلَّادِمَ فَسَاجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ  
إِنَّمَا سَاجَدْتُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا  
﴿٦١﴾

62. [Ba] Гуфт: «Ба ман хабар бидех, ин аст он ки бар ман [бартарий додӣ ва] гиромӣ доштӣ? Агар ба ман то рӯзи қиёмат муҳлат дихӣ, фарзандонашро – ҷуз иддаи каме- [маҳорзада ва] решакан хоҳам кард»

قَالَ أَرْءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ  
عَلَيَّ لَبِنَ أَحَرْثَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
لَا حَنِينَكَنْ ذُرْرَيْتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

63. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Бирав, ки ҳар як аз эшон аз ту пайравӣ кунад, пас, яқинан дузах подошатон хоҳад буд, ки подоше комил аст

قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَيَعَّنَ مِنْهُمْ  
فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً  
مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

64. Ва аз эшон ҳар киро тавонистӣ, ба овози худ барангез [ва ба сӯйи гуноҳ бикаш] ва ба саворону пиёдагонат бар онон бонг бизан [то олудаи гуноҳ гарданд] ва дар амволу фарзандон шарикашон шав ва ба онон ваъда[-ҳои воҳӣ] бидех; ва[-ле] шайтон ба онон ваъда намедиҳад, магар ба фиреб

وَأَسْتَفْرِزُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ  
بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ  
وَرَجْلِكَ وَشَارُكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ  
وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمْ  
أَشَيْطِنُ إِلَّا عُرُورًا ﴿٦٤﴾

65. [Эй шайтон] Ту ҳаргиз бар  
бандагони ман тасаллуте нахоҳӣ  
дошт»; ва [эй Паёмбар] ҳамин бас, ки  
Парвардигорат [коргузору] нигаҳбони  
онон [муъминон] бошад

66. [Эй мардум] Парвардигори шумо  
касест, ки киштиро дар дарё бароятон  
ба ҳаракат дармеоварад, то аз фазлаш  
баҳраманд гардед. Бе тардид, ӯ  
ҳамвора нисбат ба шумо меҳруbon ast

67. Ва он гоҳ ки дар дарё газанде ба  
шумо мерасад, ҳар киро [ба ҳочатҳоҳӣ]  
мехонед, нопадид [ва фаромӯш]  
мегардад, магар [зоти поки] ӯ; аммо  
вақте шуморо [аз хатари марғ] раҳонад  
ва ба ҳушкӣ расонад, [аз яктонастӣ]  
рӯйгардон мешавед; ва инсон ҳамвора  
носипос ast

68. Оё [мепиндоред] аз ин ки [Аллоҳ  
таоло] шуморо дар канораи ҳушкӣ [дар  
замин] фурӯ барад ё тӯфони саҳте ба  
сӯятон бифиристад [ва сангборонатон  
кунад] эмин шудаед? Он гоҳ барои худ  
ҳеч [коргузор ва] нигаҳбоне намеёбед

69. Ё эмин аз ин шудаед, ки бори дигар  
шуморо ба дарё бозгардонад ва  
тундбоде кӯбанда ба сӯятон  
бифиристад ва ба сазои қуфратон  
шуморо ғарқ кунад? Он гоҳ барои худ  
дар баробари Мо ҳеч бозпурсе  
намеёбед [ки далели корамонро ҷӯё  
шавад]

إِنَّ عَبْدَيِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  
سُلْطَنٌ وَّكَفِيلٌ بِرِّئَكَ وَكَيْلًا ﴿٦٥﴾

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرِيْجِ لَكُمْ  
الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَعُوا مِنْ  
فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ يَكُنْ

رَحِيمًا

وَإِذَا مَسَكْمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ  
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَيْهَا فَلَمَّا  
جَهَنَّمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُتُمْ وَكَانَ  
الْإِنْسَنُ كُفُورًا ﴿٦٦﴾

أَفَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  
جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ  
حَاصِبَةً لَا تَجْدُوا لَكُمْ  
وَكَيْلًا

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارِيْخَ  
أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِدًا  
مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقُكُمْ بِمَا  
كَفَرْتُمْ لَمْ لَا تَجْدُوا لَكُمْ  
عَلَيْهَا بِهِ تَبَيَّنَا ﴿٦٧﴾

70. Ва ба ростӣ, Мо фарзандони Одамро гиромӣ доштем ва ононро дар хушкӣ ва дарё [бар васоили сафар] савор кардем ва аз анвои [неъматҳои] покиза ба онон рӯзӣ додем ва ононро бар бисёре аз мавҷудоте, ки оғаридаем, бартарии бисёр бахшидем

\*وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَصَلَّنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّا  
خَلَقْنَا تَقْضِيَّاً ﴿٧﴾

71. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки ҳар гурӯҳеро бо пешвояшон фаро меҳонем; пас, қасоне, ки нома [и аъмвол]-ашон ба [дасти] росташон дода мешавад, инон номаи худро [бо шодмонӣ] меҳонанд ва кучактарин ситаме намебинанд; [ҳатто ба андозаи риштаи миёни ҳастаи хурмо]

يَوْمَ نَدْعُواً كُلَّ أُنْذِنْ بِإِمْرِهِمْ  
فَمَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ وَيَسِّيِّنَهُ  
فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا  
يُظْلَمُونَ تَقْضِيَّاً ﴿٧١﴾

72. Ва[-ле] касе, ки дар ин [дунё аз дидани ҳақ] нопайдо будааст, дар охират [низ] нобино ва гумроҳтар аст

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَيِّلًا ﴿٧٢﴾

73. [Эй Паёмбар] Наздик буд онҳо туро [бо васвасаҳои худ] аз он чи бар ту ваҳӣ кардаем, бифиребанд, то [алфозе] ғайр аз онро [ки ваҳӣ кардаем] ба дурӯғ ба Мо нисбат дихӣ ва онгоҳ туро ба дӯстӣ бигиранд

وَإِنْ كَادُوا لِيَقْتُلُوكُمْ عَنِ الْأَدْيَىٰ  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ لِتُفَتَّرِي عَلَيْنَا  
غَيْرُهُ وَإِذَا لَآتَخَذُوكُمْ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

74. Ва агар [Mo] туро собитқадам намекардем, ба ростӣ, наздик буд андаке ба онон гароиш биёбӣ

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتَنَاكَ لَقَدْ كِدَثَ  
تَرَكْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

75. Дар он сурат, ҳатман, ду чандон [азоб дар ин] зиндагӣ ва ду чандон [пас аз] марг ба ту мечашондем ва он гоҳ барои хеш дар баробари мо ёваре намеёфтӣ

إِذَا لَآتَذْقُنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ  
وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ  
عَلَيْنَا تَصِيرًا ﴿٧٥﴾

76. Ва наздик буд [ки кофирон бо найранг ва душманий] туро аз сарзамин [-и Макка] баркананд, то аз он чо берунат кунанд ва [агар чунин мекарданд] дар он сурат онон [низ] пас аз ту чуз [замони] андаке намемонданд [ва гирифтори азоб мешуданд]

77. Ин [шеваи бархурд бо миллатҳои носипос] суннати [Мо дар бораи] паёмбароне аст, ки пеш аз ту фиристодем; ва [ҳаргиз] дар суннати Mo [дигаргунӣ ва] тағиyre намеёбӣ

78. Намозро аз заволи хуршед [ҳангоми зуҳр] то ниҳояти торикии шаб [нимаи шаб] бар по дор ва [ба вижга] намози субҳро. Ба ростӣ, ки намози субҳ [ва тиловати Қуръон дар ин вақт] мавриди мушоҳида [ва дар ҳузури фариштагони рӯзу шаб] аст

79. Ва [эй Паёмабр] посе аз шабро [аз хоб] бархез ва намоз бигузор. Ҳатман, [ин намози шаб] барои афзунии мақому мартабаи туст. Умед аст, Парвардигорат туро ба мақоме писандида [шафоат] барангезад

80. Ва бигӯ: «Парвардигоро, маро [дар ҳар коре] ба дурустӣ дохил намо ва ба дурустӣ хориҷ соз [чунон ки мавриди ризои туст]; ва аз ҷониби хеш барои ман [дар баробари душманонам] далеле ёрибахше қарор бидех»

81. Ва бигӯ: «Ҳақ [ислом] омад ва ботил [ширк] нобуд шуд. Ба ростӣ, ки ботил нобудшуданӣ аст»

وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنْ  
الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا  
يَلْبَسُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا فَبِلَكَ مِنْ  
رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنْنَتِنَا  
تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى  
غَسَقِ الْلَّيلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ  
قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

وَمِنْ أَلَيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ تَأْفِلَةً لَكَ  
عَسَى أَنْ يَعْثَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِي  
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي وَاجْعَلْ  
لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾

وَقُلْ جَاءَ الْحُقُوقُ وَرَهْقَ الْبَطْلِ  
إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ رَهْوَقًا ﴿٨١﴾

82. Ва аз Қуръон он чи дармони [ширку куфр] ва раҳмате барои мӯъминон аст, нозил мекунем ва [ин китоб] бар ситамгорони [мушрик] ҷуз зиён намеафзояд

83. Ва чун ба инсон неъмат [-и сарват ва саломатӣ] медиҳем, рӯй мегардонад ва [аз шуқргузорӣ ва парастиш] дурӣ мекунад ва чун бадӣ [ва газанде] ба ў мерасад, [аз раҳмати илоҳӣ] ноумед мегардад

84. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ҳар кас тибқи равиши хеш [ва мутаносиб бо ҳидоят ё гумроҳияш] рафттор мекунад; ва Парвардигоратон беҳтар медонад, ки чи касе ҳидоятёфтатар аст»

85. Ва [эй Паёмбар, кофирон] аз ту дарбораи Рӯҳ мепурсанд; бигӯ: Рӯҳ аз [чумлаи умури ғайбӣ ва бархоста аз] фармони Парвардигори ман аст ва ба ҷуз андаке дониш ба шумо надодаанд»

86. Ва агар меҳостем, ҳатман, он чиро ба ту ваҳӣ кардаем, [аз ёдат] мебурдем; он гоҳ дар баробари Мо барои худ ҳеч [коргузор ва] нигахбоне намеёфтӣ [ки монеи фаромӯшиат гардад]

87. Вале [чунин накардем ва ин лутф ба хотири] раҳмате аз ҷониби Парвардигори туст. Бе тардид, ҳамвора бахшиши ӯ бар ту бисёр аст

وَنَذَرْلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٦﴾

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ  
وَكَيْفَ يَجْنَبُهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  
كَانَ يَغْوِسًا ﴿٨٧﴾

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِيهِ  
فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى  
سِبِّيلًا ﴿٨٨﴾

وَيَسْكُونُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ  
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْمُ  
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٩﴾

وَلَيْسَ شَيْئًا لَكَذَهَبَ بِالَّدَى  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ  
عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٩٠﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ وَ  
كَيْرًا ﴿٩١﴾

88. [Эй Паёмбар] Бигү: «Агар инсу чин [ҳамагай] чамъ шаванд, то ҳаммонанди ин Қуръонро биёваранд, [ҳаргиз] ҳаммонандашро нахоҳанд овард; ҳарчанд онон пуштибони яқдигар бошанд»

89. Ва ба ростӣ, Мо дар ин Қуръон барои мардум аз ҳар мисол [ва андарзу достон] овардем, вале бештари мардум [аз пазириши он] худдорӣ карданд [ва] ҷуз сари инкор надоштанд

90. Ва гуфтанд: «Мо ҳаргиз ба ту имон намеоварем, магар ин ки аз замин [-и Макка] бароямон ҷашмае ҷорӣ кунӣ

91. Ё бое аз нахл ва ангур дошта бошӣ ва минёни [дараҳтони он] ҷӯйҳо равон гардонӣ

92. Ё чунончи иддао кардӣ, аз осмон пораҳое [аз азоб] бар сарамон бияфкани ё Аллоҳ таоло ва фариштагонро дар баробарамон ҳозир кунӣ [то ба ростгӯяят гувоҳӣ диҳад]

93. Ё хонае [ороста аз тилло дошта бошӣ ё дар осмон боло равӣ; ва ҳаргиз боло рафтаниатро бовар намекунем, магар он ки навиштае бар мо фуруд оварӣ, ки онро бихонем». Бигӯ: «Парвардигорам муназзаҳ аст. Оё ман ҷуз башаре фиристодашуда ҳастам?»

فَلَمَّا أَجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْحُنْ  
عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ  
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ  
بَعْضُهُمْ لِيَعْضِلُهُمْ ۝

وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا  
الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَكْلِ فَأَبَدَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ  
لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ۝

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخْيَلٍ  
وَعَنِيبٌ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَرُ خَلَلَهَا  
تَفَجِّرًا ۝

أَوْ سُقْطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ  
عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا ۝

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُحْبَرٍ  
أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ  
لِرُقْبَكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا  
نَقْرُودٌ فُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ  
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

94. Ва [чизе] имон овардани мардум нашуд—он гоҳ ки ҳидоят барояшон омад—чуз ин ки гуфтанд: «Оё Аллоҳ таоло як инсонро ба паёмбарӣ барангехта аст?»

95. [Эй Паёмбар!] Бигӯ: «Агар дар замин [ба чойи инсон] фариштагоне буданд, ки [ҳамчун шумо] бо оромиш роҳ мерафтанд, ҳатман, аз осмон фариштаero [аз ҷинси худашон ба унвони] паёмбар бар онон нозил мекардем»

96. Бигӯ: «Кофист, ки Аллоҳ таоло миёни ману шумо гувоҳ бошад. Бе тардид, ӯ ҳамвора [нисбат] ба бандагонаш огоҳ [ва] биност

97. Ва ҳар киро Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, ӯ ҳидоятёфта [-и воқеӣ] аст ва ҳар киро гумроҳ созад, ҳаргиз барояшон ба чуз ӯ [Аллоҳ таоло] дӯстоне наҳоҳӣ ёфт; ва ононро дар қиёмат нобино ва гунг ва ношунаво маҳшур мегардонем, [дар ҳоле ки] бар суратҳояшон [кашида мешаванд]; ҷойгоҳашон дузах аст [ки] ҳар гоҳ шуълааш фурӯ нишинад, шарорае бар онон меафзоем

98. Ин ҷазои онон аст; чаро ки оёти Моро инкор карданд ва гуфтанд: «Оё ҳангоме ки устухонҳое [пӯсида ва] пароканда шудем, дубора бо оғаринише ҷадид барангехта мешавем?»

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَّرًا رَسُولًا ﴿٤٩﴾

فُلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكِكَةً يَمْسُونَ مُطْمَئِنِينَ لَزَّلْنَا عَلَيْهِم مَنِ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٥٠﴾

فُلَقَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ يَعْبَادُهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٥١﴾

وَمَن يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَخَلَقْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمَيْدًا وَبِكُمْ وَصُمَّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَثَ زَدَنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٥٢﴾

ذَلِكَ جَرَأْوُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَائِتَنَا وَقَالُوا أَعْدَادًا كُنَّا عَظِيمًا وَرُنَّنَا أَعْدَادًا لَمْ يُبُوئُنَ حَلْقًا

جَدِيدًا ﴿٥٣﴾

99. Оё надонистанд Аллоҳро, ки осмонҳо ва заминро оғарида аст, метавонад ҳаммонанди ононро биёфаринад ва барояшон ачале таъйин кардааст, ки ҳеч тардида дар он нест? Ва [-ле] ситамгорон чуз инкор [-и чизеро] напазириуфтанд

\*أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ  
الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ  
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًاً  
رَبِّ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا  
كُفُورًا ﴿٦٦﴾

100. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] Бигү: «Агар шумо молики ганчинаҳои [бахшишу] раҳмати Парвардигорам будед, [боз ҳам] аз бими ҳарҷ кардан [ва тангдастӣ] аз инфоқ ҳуддорӣ мекардед; ва инсон ҳамвора баҳил [ва тангназар] аст»

قُلْ لَوْ أَنْ شِئْتُ كُلَّكُوْنَ حَزَآءِ  
رَحْمَةً رَبِّيْ إِذَا لَا مَسْكُنْمُ حَشْيَةً  
إِلَيْنَافِ وَكَانَ إِلَيْنَسْنُ قَتُورَا ﴿٦٧﴾

101. Ва ба ростӣ, Мо нух муъчиизаи равшан [-ро ба унвони нишонаҳои паёмбари] ба Mӯсо додем; пас, аз Бани Истроил бипурс, он гоҳ ки [Mӯсо] наздашон омад ва Фиръавн ба ў гуфт: «Эй Mӯсо, яқинан туро афсуншуда мепиндорам»

وَلَقَدْ ءَاءَنَا مُوسَى تَسْعَ ءَانِيَتٍ  
بَيْتَنِتٍ فَسَعَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ  
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُوَ فِرْعَوْنُ إِنِّي  
لَا ظُلْنَكَ يَمْوَسَى مَسْحُورًا ﴿٦٨﴾

102. [Mӯсо] Гуфт: «Ту, ҳатман, мёдонӣ, ки инҳо [муъчиизот]-ро [касе] чуз Парвардигори осмонҳо ва замин нафиристодааст. [Ин муъчиизот] Далоили равшан [дар бораи қудрату ягонагии Аллоҳ таоло ва ростгӯи паёмбара什 ҳастанд]; ва, эй Фиръавн, ба ростӣ, ки туро ҳалокшуда [ва зиёндида] мепиндорам»

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنُولَاءُ  
إِلَّا رَبُّ الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
بَصَابِرَ وَإِنِّي لَا ظُلْنَكَ يَفِرْعَوْنُ  
مَسْبُورًا ﴿٦٩﴾

103. Пас, [Фиръавн] хост, ки онон [Бани Истроил]-ро аз он сарзамин берун кунад; ва[-ле Mo] ў ва тамоми касонеро, ки ҳамроҳаш буданд, ғарқ кардем

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَغْرِهُمْ مِنْ لَأْرَضِ  
فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ وَجَيْعًا ﴿٧٠﴾

104. Ва пас аз [нобудии] ў ба Бани Исроил гуфтем: «Дар сарзамин [-и Шом] сокин шавед ва ҳангоме ки вайдаи охират фаро расид, ҳамаи шуморо бо ҳам [ба сарои маҳшар] мөоварем»

105. Ва ин [Куръон]-ро бар ҳақ нозил кардем ва бар ҳақ [ва бидуни ҳеч таҳрифу тағиире] нозил шуд; ва [эй Мұхаммад] туро чуз башоратгар ва бимдиҳанда нағиристодем

106. Ва Куръон [-и гаронқадр]-ро бахш-бахш [ва ба муур бар ту] нозил кардем, то онро бо диранг [ва оҳистагӣ] барои мардум бихонӣ ва онро ба тадриҷ [ва бар ҳасби рӯйдодҳои мухталиф] нозил кардем

107. [Эй Паёмбар, ба коғирон] бигү: «[Чи] Ба он имон биёваред ё наёваред [фарке ба ҳолатон надорад]. Бе тардид, қасоне, ки қабл аз [нузули] он дониш [-и китобҳои осмонии пешинро] ёфтаанд, чун [оёти Куръон] бар онон хонда шавад, саҷдакунон [ бар замин] меафтанд»

108. Ва мегӯянд: «Парвардигорамон поку муназзаҳ аст. Яқинан, вайдаи Парвардигорамон анҷомшуданӣ аст»

109. Ва [он гоҳ] гирякунон бар [замин] меафтанд ва [тиловати Куръон ва тадаббур дар оёташ] бар фурӯтаниашон меафзояд

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِتَنِي إِسْرَاعِيلَ  
أَسْكَنُنَا الْأَرْضَ قَيْدًا جَاءَ وَعْدُ  
الْآخِرَةِ حِئْنَا يُكْمَلُ لَفِيفًا ﴿١٦﴾

وَبِالْحُقْقِ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقْقِ نَزَّلَ وَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٧﴾

وَفِرَغَ إِنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى  
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ  
تَنْزِيلًا ﴿١٨﴾

قُلْ إِيمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا  
يُتَشَّلِّ عَلَيْهِمْ يَخْرُجُونَ لِلأَدْقَانِ

سُجَّدًا ﴿١٩﴾

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ  
وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفُعُولًا ﴿٢٠﴾

وَيَخْرُجُونَ لِلأَدْقَانِ يَبْكُونَ  
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿٢١﴾

110. Бигү: «Аллоҳ таоло»-ро бихонед ё «Раҳмон»-ро бихонед; ҳар кадомро, ки бихонед, накутарини номҳо барои Ўст». Ва [эй Паёмбар] намозатро [ончунон] ба садои баланд нахон [ки мушрикон бишнаванд] ва онро [он қадр низ] оҳиста нахон [ки ҳатто асҳобат нашнаванд]; ва миёни ин [ду ҳолат] роҳе [миёна] бичӯй

111. Ва бигү: «Ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло аст, ки фарзанде [барои хеш] барнагузидааст ва дар фармонравӣ ҳеч шарике надорад ва ҳаргиз хору нотавон намегардад, ки [ниёз ба дӯст ва] корсоз дошта бошад» ва Ўро бузург бидор; бузургдоште шоиста

فَلَمْ يَأْدُعُوا إِلَهًا أَوْ أَدْعُوا إِلَرَحْمَنَ<sup>۱۱۰</sup>  
أَيَاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ  
الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا  
تُخَافِثْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ  
سَبِيلًا

وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَحِدْ  
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَشَرِيكٌ فِي  
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ  
الْأَنْذِلِ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا<sup>۱۱۱</sup>

## Сураи Каҳф

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳамду сипос махсуси Аллоҳ таоло  
аст, ки Қуръонро бар бандаш

[Мұхаммад] нозил кард ва ҳеч гуна  
инҳирофе дар он қарор надод

2. [Китобе] Устувор то [кофиронро] аз  
азобе саҳт аз чониби Ү [Аллоҳ таоло]  
бим диҳад ва ба мұмминоне, ки корҳои  
шоиста мекунанд, мужда диҳад, ки  
подоши нақуе барояшон [дар пеш] аст

3. [Ҳамон биҳиште] ки ҷовидона дар он  
хоҳанд монад

4. Ва [низ] қасонеро, ки гуфтанд:  
«Аллоҳ таоло фарзанде [барои худ]  
баргузида аст», бим диҳад

5. На худашон ба ин [гуфтори  
нодуруст] илм [-у яқин] доранд на  
падаронашон. Сухани бисёр  
нотисандест, ки аз даҳонашон берун  
меояд [ва] ҷуз дурӯғ намегүянд

6. Пас, [эй Паёмбар] наздик аст, агар  
[қавмат ба ин сухан [Қуръон]] имон  
наёваранд, дар пайи [беимонии] онон  
худро [аз таассуф ва андӯҳ] ҳалок кунӣ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ

الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وِعْوَجًا ﴿١﴾

قَيْسًا لِيُنِذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ

وَبِيُتْشَرَّأْ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الْصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا

حَسَنَةً ﴿٢﴾

مَكِثْيَيْنِ فِيهِ أَبْدَا ﴿٣﴾

وَيُنِذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اخْنَدَ اللَّهَ

وَلَدًا ﴿٤﴾

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ

كَبُرُّتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ

يَعْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

فَلَعْلَكَ تَبْخُّ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ

إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثَ

أَسْفًا ﴿٦﴾

7. Дар ҳақиқат, Мо он чиро, ки рӯйи замин аст, зеваре барои он қарор додаем, то оноро биёзмоем, ки кадомашон накуортаранд

8. Ва Мо [пас аз поёни ҳаёт] он чиро, ки рӯйи замин аст, ба биёбоне хушк ва begiёх табдил хоҳем кард

9. Оё пиндоштай, ки [мочарои] асҳоби Каҳф ва он сангнавишта [ки номашон бар он ҳақ шуда буд] аз ҷумлаи нишонаҳои шигифтангез [ва ғайримумкини] Мо будааст?

10. Ҳангоме ки он ҷавонмардон ба ғор паноҳ бурданд ва гуфтанд: «Парвардигоро, моро аз ҷониби хеш раҳмате арzonӣ дор ва дар кори [ҳичрати] мо бароямон ҳидоят ва начот фароҳам соз»

11. Пас, дар он ғор бар гӯшҳояшон то солиёни дароз [пардае аз сукуту оромиш] задем [то ба хоб раванд]

12. Сипас бедорашон кардем, то бидонем қадом як аз он ду гурӯҳ муддатеро, ки [дар хоб] мондаанд, дурусттар ҳисоб кардааст

13. [Эй Паёмбар] Мо достони оноро, ба дурустӣ, бароят бозгӯ меқунем. Онон ҷавононе [шоиста] буданд, ки ба Парвардигорашон имон оварда буданд ва Мо [низ] бар ҳидояташон афзудем

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيَّةً لَهَا

لِتَبْلُوْهُمْ أَئُّهُمْ أَحَسْنُ عَمَلاً ﴿١﴾

وَإِنَّا لَجَعَلْنَاهُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا

جُرُزاً ﴿٢﴾

أَمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ عَائِدِنَا عَجَبًا ﴿٣﴾

إِذْ أَوَى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا

رَبَّنَا ءَاتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْنَا

لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿٤﴾

فَصَرَّبْنَا عَلَىٰ إِذَا نَهَمُ فِي الْكَهْفِ

سِينَيْ عَدَدًا ﴿٥﴾

ثُمَّ بَعْثَتْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أَئِ الْحَزَّبُونَ

أَحَصَى لِمَا لَيْسُوا أَمْدَادًا ﴿٦﴾

نَحْنُ نُؤْصُ عَلَيْكَ نَبَأُهُمْ بِالْحَقِّ

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرِبِّهِمْ وَرَزَّاقُهُمْ

هُدَى ﴿٧﴾

14. Ва дилҳояшонро [бар имон] устувор соҳтем, он гоҳ ки [дар баробари подшоҳи кофир] қиём карданд ва гуфтанд: «Парвардигори мо парвардигори осмонҳо ва замин аст; ва ҳаргиз ҷуз ў маъбудеро намепарастем, ки он гоҳ [агар чунин кунем] сухане газофу нораво гуфтаем»

15. [Сипас ба ҳамфиронашон гуфтанд:] «Ин қавми мо [ки] ба ҷои ӯ [Аллоҳ таоло] маъбудоне [дигар] баргузидаанд, чаро далели ошкоре бар [ҳаққонияти] онон намеоваранд? Пас, кист ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ баст [ва барояш шарик қоил шуд]?»

16. Ва чун аз онон ва аз он чи ба ҷои Аллоҳ таоло мепарастанд, канорагирий кардед, пас, ба ғор паноҳ бибаред, то Парвардигоратон аз [сояи] раҳмати хеш бар шумо бигустаронад ва дар коратон [осоишу] кушишие падид оварад

17. Ва [эй Мұхаммад, агар он چо будى] хуршедро мединىй, ки вақте тулуъ мекунад, ба самти рост [-и ғор] мутамоил мегардад ва вақте ғуруб мекунад, аз самти чапи онон дур мешуд [ва гармо озорашон намедод]; ва онон дар маҳалле густарда аз он [ғор] буданд. Ин аз нишонаҳои [қудрати] Аллоҳ таоло аст. Ҳар киро Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, пас, ў ҳидоятёфта [-и вөкей] аст ва ҳар киро гумроҳ кунад, ҳаргиз дўст [ва] роҳнамое барояш намеёбӣ

وَرَبَّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا  
فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَّاهًا لَقَدْ  
فُلِتَ إِذَا شَطَّا ﴿١﴾

هُوَ لَاءُ قَوْمًا أَخْنَدُوا مِنْ دُونِهِ  
إِلَّاهٌ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنٍ  
بَيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى  
اللَّهِ كَذِبًا ﴿٢﴾

وَإِذْ أَعْتَزَ شُحُومُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ إِلَى الْكَهْفَ يَنْسِرُ  
لَكُمْ رَبُّكُمْ مَنْ رَحِمَهُ وَرَبِّيَّ  
لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ﴿٣﴾

\*وَتَرَى الْشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَازُرْ  
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَسِينِ وَإِذَا  
غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتِ الْقِسْمَالِ  
وَهُمْ فِي فَجُوَودٍ مَنْهُ دَلَكَ مِنْ  
عَائِدِيَ اللَّهِ مَنْ يَهِيدِ اللَّهُ فَهُوَ  
الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ  
وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿٤﴾

18. Ва [агар ба онҳо нигоҳ мекардӣ] мепиндоштӣ, бедоранд; дар ҳоле ки [бо ҷашмони боз] хуфта буданд; ва Мононро ба паҳлуи росту чап мегардондем [то баданашон осеб набинад]; ва сагашон бар останаи ғор [нишаста ва ба ҳолати посбонӣ] дастҳояшро кушода буд. Агар [нигоҳашон мекардӣ ва] аз ҳолашон огоҳ мешудӣ, ҳатман, [аз ваҳшат] фирор мекардӣ ва дилат аз тарси онон лабрез мешуд.

19. Ва ҳамчунон [ки хобашон кардем] ононро [аз хоб] бедор намудем, то байни худ аз яқдигар суол кунанд. Яке аз онон гуфт: «Чи муддат дар хоб мондед?» [Бакия] Гуфтанд: «Як рӯз ё бахше аз як рӯз». [Саранҷом] Гуфтанд: «Парвардигоратон донотар аст, ки чи қадар [дар ин ҳолат] мондаед. Пас, [акнун] як нафар аз худатонро бо ин сикка[-ҳоя]-тон ба шаҳр бифиристед, то бубинад, қадом як аз [фурушандагони он ҷо қосибӣ ва] ғизояш покизатар аст ва аз [назди] ўғизое бароятон биёварад; ва бояд [дар рафтуомаду ҳарид пинҳонкорӣ ва] зирақӣ намояд ва ҳеч қасро аз [ҳоли] шумо огоҳ насозад

20. Бе тардид, агар онон [маконатонро бидонанд ва] бар шумо даст ёбанд, сангсоратон мекунанд ё шуморо ба оини хеш бозмегардонанд ва дар он сурат, ҳаргиз раstagor наҳоҳед шуд

وَتَحَسِّبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ  
وَنُفَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ  
الشِّمَالِ وَكُلُّهُمْ بَسِطٌ ذَرَاعِيهِ  
بِالْوَصِيدٍ لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ  
لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِيَّتْ مِنْهُمْ  
رُعْبًا ﴿١٨﴾

وَكَذَلِكَ بَعْتَنَاهُمْ لِيَسَأَلُوا بَيْتَهُمْ  
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِيَتَمَّ قَالُوا  
لَيَتَنَا يَوْمًا اُوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا  
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لِيَشُمْ فَابْعَثُونَا  
اَحَدُكُمْ بِوَرْقَكُمْ هَذِهِةِ إِلَى  
الْمَدِيْنَةِ فَلَيَنْظُرْ اَيْهَا اَرْجُكِ طَعَامًا  
فَلَيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَتَلَطَّفْ  
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ  
يَرْجُهُوكُمْ أَوْ يُعِيْدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ  
وَلَنْ تُنْفِلْخُوا إِذَا أَكَبَّا ﴿٢٠﴾

21. Ва бад-ин гуна [мардуми он сарзамин]-ро аз ҳоли онон огоҳ кардем, то бидонанд, ки ваъдаи Аллоҳ таоло [дар бораи ёрии мутъминон ва барангехтани мурдагон] росту дуруст аст ва ин ки дар [фаро расидани] қиёмат тардиде нест. Ҳангоме ки [мардуми шаҳр] байни худ [дар бораи он ҷавонмардони мутаваффо] дучори ихтилоф шуданд, пас, гурӯҳе гуфтанд: «Деворе бар [вуруди] он [фор] бисозед. Парвардигорашон ба ҳоли онон огоҳтар аст». Бархе дигар, ки [ноогоҳ буданд ва нуфузу] қудрат доштанд, гуфтанд: «[Ба нишонаи бузургдошт] Бар [фори] эшон парастишгоҳе месозем»

22. [Дар бораи теъдодашон] Хоҳанд, гуфт: «Се нафар буданд ва ҷаҳорумини онон сагашон буд». Ва [гурӯҳе] мегӯянд: «Панҷ нафар буданд ва шашумини онон сагашон буд» - [ки албатта] ҳама аз рӯи ҳадс ва гумон аст – ва [гурӯҳе] мегӯянд: «Ҳафт нафар буданд ва ҳаштумини онон сагашон буд». Бигӯ: «Парвадигорам аз теъоди онон огоҳтар аст [ва] чуз гурӯҳе андак теъдодашонро касе намедонад. Пас, дар бораи онон гуфтугӯе муҳтасар [ва баҳсе ором ва гузаро] дошта бош ва дар бораи онон аз ҳеч кас суол нақун

23. Ва ҳаргиз дар мавриди коре нагӯ: «Фардо онро анҷом медиҳам»

وَكَذلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ  
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ الْسَّاعَةَ لَا  
رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُ عَنْ بَيْنِهِمْ  
أَمْرَهُمْ فَقَالُوا أَنْبُوْ عَلَيْهِمْ بُشْرِيَّتًا  
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا  
عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَسْخَنَنَّ عَلَيْهِمْ  
مَسْجِدًا

سَيَقُولُونَ ثَالِثًا رَأَيْهُمْ كَلْبُهُمْ  
وَيَقُولُونَ خَامِسًا سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  
رَجْمًا بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً  
وَثَامِسُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّيْ أَعْلَمُ  
بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا  
تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا وَلَا  
سَسْقَفْتِ فِيهِمْ مَنْهُمْ أَحَدًا

وَلَا تَقُولَنَّ لِسَانًا إِلَيْ فَاعِلٍ ذَلِكَ  
غَدَا

24. Магар ин ки [бигүй] «Иншоаллоҳ»; ва ҳар гоҳ фаромӯш кардӣ, [бо гуфтани ин лафз] Парвардигоратро ёд кун ва бигӯ: «Умединорам Парвардигорам маро ба роҳе раҳнамун гардад, ки аз ин [роҳ] ба ҳидоят [ва салоҳ] наздиктар бошад»

25. Ва онон [асҳоби Каҳф] сесад сол дар ғорашон [дар ҳолати хоб] монданд ва нуҳ сол [ниز] бар он афзуданд

26. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Аллоҳ таоло аз [мулодати] монданашон [дар ғор] огоҳтар аст; ғайби осмонҳо ва замин аз они Ӯст. [Ба ростӣ, ки] Ӱ чи бино ва чи шунаво аст! Онон [чаҳониён] ба ҷуз Ӱ ҳеч [дӯсту] корсозе надоранд ва Ӱ ҳеч қасро дар ҳукм [-у фармон]-и хеш шарик намесозад»

27. Ва [эй паёмбар] аз китоби Парвардигорат он чиро ба ту вахӣ шудааст, тиловат кун. Ҳеч қас тағиирдиҳандай суханони Ӱ [Аллоҳ таоло] нест ва ҳаргиз паноҳгоҳе ҷуз Ӱ намеёбӣ

28. Ва ҳудро [бар мусоҳибат] бо қасоне ҳамроҳ [ва шикебо] гардон, ки Парвардигорашонро бомдод ва шомгоҳ меҳонанд [ва бо он ки фақиранд, танҳо] ризоияти Ӱро меҳоҳанд; ва ҳаргиз ҷашмонатро аз онон барнагардон, то зеварҳои дунё [ва ҳамнишинӣ] бо ашроф ва қудратмандон]-ро бихоҳӣ ва [ҳамчунин] аз қасе пайравӣ накун, ки дилашро аз ёди хеш ғоғил сохтаем ва аз ҳавои нафси хеш пайравӣ карда ва кораш табоҳ аст

إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا  
نَسِيَتْ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنَ رَبِّيْ  
لِأَقْرَبِ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٤٦﴾

وَلَيَمُوْا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ  
سَيِّئَنَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ﴿٤٧﴾

فِي أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا بِهِ عَيْنُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرُ بِهِ  
وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَيْ  
وَلَا يُشَرِّكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٤٨﴾

وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ مِنْ كِتَابٍ  
رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ  
مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٤٩﴾

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ  
رَبَّهِمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ  
وَجَهَهُرٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ  
ثُرِيدُ زِيَّةَ الْحَيَاةِ الْأَذْنِيَّةِ وَلَا تُطِعِ  
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَنْ ذِكْرِنَا  
وَاتَّبِعْ هَوْلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٥٠﴾

29. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигү: «[Ин Қуръон сухани] Ҳақ аст аз чониби Парвардигоратон; пас, ҳар ки меҳоҳад, имон оварад ва ҳар ки меҳоҳад, коғир шавад». Мо барои ситамгорон оташе омода кардаем, ки саропардаҳояш ононро аз ҳар сӯ фаро мегирад; ва агар [дар талаби об] фарёдрасе бичӯянд, бо обе ҳамчун миси гудохта ба фарёдашон мерасанд; [обе, ки ҳарораташ] ҷеҳраҳоро бирён мекунад. Чи бад нушиданӣ ва чи бад ҷойгаҳе аст!

30. Касоне, ки имон оварданد ва корҳои шоиста анҷом додаанд [ба яқин, бидонанд, ки] Мо подоши касеро, ки кори нақӯ карда бошад, ҳаргиз табоҳ намекунем

31. Ононанд, ки биҳиштҳои ҷовидонӣ доранд, ки [аз зери дараҳтони] онҳо ҷӯйборҳо ҷорӣ аст. Дар он ҷо бо дастбандҳои заррин ороста мешаванд ва ҷомаҳои [фоҳири] сабзранг аз ҳарии нозӯк ва ҳарии заҳим бар тан мекунанд, дар ҳоле ки бар таҳтҳо такя задаанд. Чи подоши шоиста ва чи нақӯ ҷойгоҳе аст!

32. Ва [эй паёмбар] барои онон мисоле бизан: ду мард [коғир ва муъмин], ки барои яке аз онон [ки коғир аст] ду боғи ангур қарор додем ва перомуни он ду [боғ]-ро бо дараҳтони нахл пӯшонидем ва миёни он киштзоре [пурбор] ниҳодем

وَقُلْ أَلْحَقُ مِنْ رَيْسِكُمْ فَمَنْ شَاءَ  
فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ إِنَّا  
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ  
سُرَادْقَهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِرُوا يُعَذَّبُوا  
إِمَاءٌ كَأَمْهَلٍ يَشْوِي أَلْوُجُوهَ يُسْتَشَدُ  
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  
أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿٧﴾

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاحُ عَدْنٍ تَجْبِرِي  
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ يُخْلَوْنَ فِيهَا  
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَبَلِيزُونَ شَيَّابًا  
خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ  
مُشَكِّيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْأَيِّكَ نَعْمَ  
الثَّوَابُ وَحَسِنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٨﴾

\*وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ  
جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَاحَيْنِ مِنْ  
أَخْنَابِ وَحَقْنَاتِهِمَا يَتَحَلِّ وَجَعَلْنَا  
بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٩﴾

33. Ҳар ду боғ мева медод ва чизе аз он намекост; ва миёни он ду [боғ] нахре бузург ҷорӣ кардем

كُلْنَا أَجْنِيَّنِينَ إِنَّا هَبَّنَا أَكْلَهَا وَأَمْ  
تَهْلِيمٌ مِنْهُ شَيْعَةً وَقَحْرَنَا خِلَّهُمَا

نَهَرًا ﴿٣﴾

34. Ў [соҳиби боғ] меваҳоे [бисёр ва даромаде фаровон] дошт; пас, ба дӯсти худ, ки бо ў гуфтугӯ мекард, гуфт: «Сарвати ман аз ту бештар аст ва аз лиҳози хонавода [ва нафарон] аз ту тавонмандтарам»

وَكَانَ لَهُ وَثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ  
يُحَاوِرُهُ أَنَّا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

وَأَعْزُّ نَفَرًا ﴿٤﴾

35. Ва ў дар ҳоле ба боғи хеш дохил шуд, ки [ба хотири куфру ғурур] дар ҳаққи хеш ситамгор буд; [пас, ба дӯсташ рӯ оварда] гуфт: «Гумон намекунам, ки ин [боғ] ҳаргиз нобуд гардад

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَرَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ  
قَالَ مَا أَطْلَنْ أَنْ تَبِدِّدْ هَذِهِ

أَبْدًا ﴿٥﴾

36. Ва гумон намекунам, ки қиёмат барпо гардад; ва агар [қиёмате дар кор бошад ва] ба сўйи Парвардигорам бозгарданда шавам, ҳатман, чойгоҳе беҳтар аз ин меёбам»

وَمَا أَطْلَنْ الْسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ  
رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ حَيْرًا مِنْهَا

مُنْقَلَبًا ﴿٦﴾

37. Дӯсташ, ки бо вай гуфтугӯ мекард, ба ў гуфт: «Оё ба он касе, ки туро аз хок [ва] сипас аз нутфа оғарид ва сипас туро марде [комил] сомон дод, коғир шудай?

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَرَهُوَ يُحَاوِرُهُ  
أَكَثَرْتُ بِاللَّهِ خَلَقْتَ مِنْ تُرَابٍ

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلَكَ رَجُلًا ﴿٧﴾

38. Аммо ман [мегӯям:] Ў Аллоҳ таоло парвардигори ман аст ва ҳеч қасро бо Парвардигорам шарик намедонам

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي  
أَحَدًا ﴿٨﴾

39. Вақте вориди боғат шудӣ, чаро нагуфтӣ, ҳар чи Аллоҳ таоло бихоҳад [ҳамон мешавад] ва ҳеч неруе ҷуз ба [таъииди] Аллоҳ таоло нест? Агар мебинӣ ман аз назари молу фарзанд аз ту камтарам [муҳим нест]

40. Чи басо Парвардигорам [чизе] беҳтар аз боғи ту ба ман бидиҳад ва аз осмон чунон азобе [оташбор] бар боғат фурӯ борад, ки [табдил ба замин] бегиёҳи лағжандae гардад

41. Ё обаш дар [аъмоқи замин чунон] фурӯ равад, ки ҳаргиз натавонӣ ба он даст биёбӣ»

42. [Саранчом азоби илоҳӣ фаро расид] Ва тамоми меваҳояшро дар бар гирифт [ва нобуд шуд]. Ва ў ба хотири ҳарҷхое, ки сарфи он ҷо карда буд, пайваста дастхояшро [аз пушаймонӣ ва андӯҳ] бар ҳам мезад ва дар ҳоле ки дорбаст ва ҷуббандҳояш фурӯ рехта буд, мегуфт: «Эй кош [дар парастиш] касеро шарики Парвардигорам қарор надода будам»

43. Ва ў [ки ба хондани худ меболид, инак] гурӯҳе надошт, ки дар баробари [азоби] Аллоҳ таоло ёриаш қунанд ва худ [ниز] ёрикунандаи хеш набуд

44. Он ҷо [собит шуд, ки ёрӣ ва] корсозӣ аз они [Парвардигори] ҳақ аст. Ў подоши [ибодаташ] беҳтар аст ва саранчоми [бандагони муъминаш] накутар

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فُلْتَ مَا  
شَاءَ اللَّهُ لَا فُؤْدَةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنَّ  
أَنَّا أَقْلَى مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٢٩﴾

فَعَسَى رَبِّيْ أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مَنْ  
جَنَّتَكَ وَيُرِسِّلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنْ  
السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا رَلَقًا ﴿٣٠﴾

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوِهَا غَورًا فَلَنْ  
تَسْكُنْلِيْعَ لَهُ طَلَبَاتَا ﴿٣١﴾

وَاحِظْ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقْلِبَ  
كَفَيْيَهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ  
خَاوِيَّهُ عَلَى عُرُوشَهَا وَيَقُولُ  
يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْ أَحَدًا ﴿٣٢﴾

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَهُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ  
دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٣٣﴾

هُنَالِكَ الْوَلَيْهُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ  
شَوَّابًا وَخَيْرٌ عُقْبَيَا ﴿٣٤﴾

45. Ва [эй паёмбар, фанопазирии] зиндагии дунёро ба обе масал бизан, ки аз осмон фуруғ фиристодем ва ба василаи он гиёҳи замин [сарсабз шуд ва] дар ҳам омехт; сипас [чунон] хушку шикаста шуд, ки бодҳо [ба ҳар сӯ] парокандааш мегардонад; ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

46. Молу фарзандон зинати зиндагии дунёст ва некиҳои пойдор [рафтору гуфтори шоиста] назди Парвардигорат подошаш беҳтар аст, умед доштан [ба савобаш] накутар

47. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки қўхҳоро ба ҳаракат дармеоварем ва заминро ошкор [ва ҳамвир] мебинӣ ва ҳама [маҳлукот]-ро ҷамъ мекунем ва ҳеч як аз ононро [ба ҳоли худ] раҳо намекунем

48. Ва [ҳамагӣ] сафкашида бар Парвардигорат арза мешаванд [ва ба онон мегӯянд:] «Бе тардид, чунон ки нахустин бор шуморо оғариDEM, [имрӯз низ танҳо ва побараҳна] назди Мо омадед; балки мепиндоштед, ки ҳаргиз вайдагоҳе бароятон қарор намедиҳем»

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَكَلَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا  
كَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَطَ  
بِهِ تَبَاثُ الْأَرْضَ فَأَصْبَحَ هَشِيشًا  
تَذَرُّوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٦﴾

الْمَالُ وَالْبَيْوْنَ زِيَّةُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا  
وَالْبَيْقَيْثُ الصَّلَحُتُ خَيْرٌ عِنْدَ  
رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٧﴾

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ  
بَارِزَةً وَحَسْرَتِهِمْ قَلْمَنْ نَعَادِرُ مِنْهُمْ  
أَحَدًا ﴿٤٨﴾

وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ  
جِئْشُونَا كَمَا حَلَقْنَاهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
بَلْ رَعَمْتُمُ اللَّهَ نَجْعَلَ لَكُمْ  
مَوْعِدًا ﴿٤٩﴾

49. Ва нома [-и аъмол дар миён] ниҳода мешавад; пас, гунаҳкоронро мебинӣ, ки аз он чи дар он [нома] аст, тарсон ва нигаронанд ва мегӯянд: «Эй вой бар мо! Ин чи номае аст, ки ҳеч [гуфтору рафтори] кучак ва бузурго раҳо накардааст, магар ин ки онро дар шумор овардааст?» Ва ҳар чи кардаанд, ҳозир мейбанд ва Парвардигорат ба ҳеч касе ситам намекунад

50. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки ба фариштагон гуфтем: «Барои Одам сачда кунед»; пас, [ҳама] сачда карданд, магар Иблис, ки аз чин буд ва аз фармони Парвардигораш сар печид. Пас, [эй мардум] оё ба ҷои Ман ў ва фарзандонашро дӯston [-и худ] мегиред, ҳол он ки онон душманатон ҳастанд? Ситамгорон [-и мушрик барои Аллоҳ таоло] чи бад ҷойгузине доранд!

51. Ман ононро [ки мушрикона ба парастиш мегиред] на ҳангоми оғариниши осмону замин ба гувоҳӣ гирифтам ва на ҳангоми оғариниши худашон; ва ман ҳаргиз гумроҳгаронро ёру мададгори [хеш] нагирифтаам

52. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло [ба мушрикон] мефармояд: «Шариконero, ки барои ман мепиндоштед, фаро бихонед [то шуморо аз азоб бираҳонанд]; пас, онҳоро меҳонанд, вале посуҳашонро намедиҳанд; ва Мо дар миёни ин ду гурӯҳ маҳлакае [аз отashi дузах] қарор додаем

وَوُضِعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ  
مُشْفِقِينَ مَمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ  
يَوْلَيْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا  
يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا  
أَحْصَلَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا  
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٦﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلَّادِمَ  
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ  
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ  
أَفْتَخَذُونَهُ وَوَرِيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنَ  
دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِنُسَّ  
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٧﴾

\*مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا  
كُنْتُ مُتَّخِذًا لِلْمُضْلِلِينَ عَصْدًا

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ الَّذِينَ  
رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوْا  
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْرِقًا

53. Ва гунаҳгорон оташ [-и дузах]-ро мебинанд ва ба яқин дармеёбанд, ки дар он хоҳанд афтод ва аз он чо ҳеч роҳи бозгаште надоранд

54. Ва ба ростӣ, дар ин Қуръон барои мардум аз ҳар гуна масале овардем; ва[-ле] инсон беш аз ҳар чизе ба ситеz [ва чунучаро] мепардозад

55. Ва чизе мардуromo бознадошт, ки вақте ҳидоят [паёмбар ва Қуръон] ба сӯяшон омад, имон биёваранд ва аз Парвардигорашон омурзиш бихоҳанд, магар ин ки [аз рӯи лаҷочат меҳостанд] суннати [Аллоҳ таоло дар мавриди азоби] пешиниён бар [сари] онон [низ] биёяд ё азоби рӯ дар рӯ ба онон бирасад

56. Ва мо паёмбаронро чуз башоратгар ва бимдиҳанда намефиристем ва касоне, ки куфр варзиданд, ба [суханони бехуда ва] ботил ситеза мекунанд, то ба василаи он ҳақ [Қуръон]-ро поймол кунанд ва [муълизоту] оёти ман ва он чиро, ки ба он бим дода шудаанд, ба тамасхур гирифтанд

وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَقَطُّنُوا أَنَّهُمْ

مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا

مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

وَلَقَدْ صَرَفْتَنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَنُ

أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَّاً ﴿٥٤﴾

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ

جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ

إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سُنْنَةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ

يُأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا ﴿٥٥﴾

وَمَا نُرِسِّلُ الْمَرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِّرِينَ وَيُجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِالْبَطْلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

وَأَنْخَذُوا عَائِتَقِيٍّ وَمَا أَنْذِرُوا

هُزُوا ﴿٥٦﴾

57. Кист ситамгортар аз он ки ба оёти Парвардигораш панд дода шавад, valee аз он rū бигардонад ва корхой [зиши] гузаштаашро фаромүш кунад? Мо бар дилхояшон пардахое афкандаем, то [паёми ҳак]-ро дарнаёбанд ва дар гүшҳояшон сангинй [ниходаем, то сухани ҳакро нашнаванд]; ва агар ононро ба сўи ҳидоят бихонй, ҳаргиз ҳидоят намешаванд

58. [Эй Паёмбар] Парвардигорат омурзанда ва дорои раҳмат [фаровон] аст. Агар онон [кофирон]-ро ба [сазои] он чи кардаанд, бозхост мекард, ҳатман, дар азобашон шитоб менамуд; [аммо чунин намекунад] балки онон мавъиде доранд, ки ҳаргиз аз он гурезе нахоҳанд дошт

59. Мо [сокинони] он шаҳрҳоро ҳангоме ҳалок намудем, ки [ба хотири куфру гуноҳ] ба худ ситам карданд ва барои ҳалокаташон мавъиде таъянин кардем

60. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Mӯсо ба [хидматкори] чавони худ [Юшаъ ибни Нун] гуфт: «Ҳамчунон хоҳам рафт, то ба маҳалли барҳӯрди ду дарё бирасам ё барои муддати тӯлонӣ роҳ бипаймоям [то бандай дурусткоре биёбам ва нодонистаҳоямро аз ўбиёмӯзам]»

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِأَيْتٍ رَبِّهِ  
فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَسَيِّدَ مَا قَدَّمَتْ  
يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً  
أَنْ يَتَقَهَّمُوا وَقَرِئَ عَلَيْهِمْ وَقَرِئَ  
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا  
أَبْدَأَ  
◎

وَرِبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ  
يُواخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ  
الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا  
مِنْ دُونِنِهِ مَوْلَىٰ  
◎

وَتِلْكَ الْقَرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَكَ  
ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِهِمْ كِبِيرٌ  
مَوْعِدًا  
◎

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا أَبْرُ  
حَتَّىٰ أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ  
أَمْضَى حُقْبَانَ  
◎

61. Пас, чун ба маҳалли бархӯрди ду дарё расиданд, моҳии худро [ки барои хӯрдан ҳамроҳ доштанд] фаромӯш карданд [пас, Аллоҳ таоло онро зинда кард ва ба об андохт] ва моҳӣ роҳи худро дар дарё пеш гирифт

62. Пас, ҳангоме ки [ба роҳ афтоданд ва аз он ҷо] гузаштанд, [Mӯсо] ба [ҳидматкори] ҷавони худ гуфт: «Ғизоямонро биёвар, ки аз ин сафар бисёр хаста шудаем»

63. [Юшаъ] Гуфт: «Ба ёд дорӣ, ҳангоме ки [барои истироҳат] ба канори он таҳтасанг ҷой гирифтем, ман [дар он ҷо достони зинда шудани] моҳиро фаромӯш кардам [ки бо ту бигӯям] ва ҷуз шайтон [касе] маро аз ёдоварии он [достон] ба фаромӯши наандоҳт ва моҳӣ ба тарзе шигифтовар роҳашро дар дарё пеш гирифт»

64. [Mӯсо] Гуфт: «Он ҳамон чизест, ки меҳостем [ва ҷойгоҳи он бандай нақуқор ҳамон ҷост]». Пас, ҷустуҷӯкунон ради пои худро гирифтанд [ва аз ҳамон роҳ] бозгаштанд

65. Пас, [дар он ҷо] бандае аз бандагони мо [Хизр]-ро ёфтанд, ки аз ҷониби хеш ба ў раҳмате дода будем ва аз назди худ ба вай донише омӯхта будем

66. Mӯсо ба ў гуфт: «Оё [иҷозат медиҳӣ] ҳамроҳат биёям, то аз он чи ба ту омӯхта шуда ва моҳи ҳидояту иршод аст ба ман биёмӯзӣ?»

فَلَمَّا بَأْتَهُمْ مَجْمَعَ سَبِيلِهِمَا نَسِيَا  
حُوتَهِمَا فَأَتَخَذَ سَبِيلَهُ وَ فِي الْبَحْرِ  
سَرَبًا ﴿٦﴾

فَلَمَّا جَاءُوهُ قَالَ لِفَتَنَةٍ إِاتَنَا  
غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَعْيِنَا هَذَا  
نَصَبَا ﴿٧﴾

قَالَ أَرَعَيْتَ إِذْ أَوْيَتَ إِلَى الصَّخْرَةِ  
فَإِنِّي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيَتِهِ  
إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّهُ ذُكْرٌ وَأَتَخَذَ  
سَبِيلَهُ وَ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٨﴾

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَاهُ عَلَى  
ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٩﴾

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا إِاتَنِيهِ  
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا  
عِلْمًا ﴿١٠﴾

قَالَ لَهُ وَمُوسَى هَلْ أَتَيْعُكَ عَلَى أَنَّ  
تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدا ﴿١١﴾

67. [Хизр] Гуфт: «Ту ҳаргиз наметавонй, [дар итоат ва ҳамроҳӣ] ҳамроҳи ман шикебой кунӣ
68. Ва чи гуна бар [анҷоми] коре, ки ба [роzi] он огоҳ нестӣ, шикебой мекунӣ?»
69. [Мӯсо] Гуфт: «Иншоаллоҳ шикебо хоҳам буд ва дар ҳеч коре аз ту нофармонӣ намекунам»
70. [Хизр] Гуфт: «Пас, агар бо ман ҳамроҳ шудӣ, дар бораи ҳеч чиз аз ман суол накун, то худ бо ту дар борааш сухане бигӯям»
71. Пас, он ду ба роҳ афтоданд, то он ки савори киштӣ шуданд. [Хизр] Киштиро сӯроҳ кард. [Мӯсо] гуфт: «Онро сӯроҳ кардӣ, то сарнишинонашро ғарқ кунӣ? Ростӣ, чи кори норавое кардӣ!»
72. [Хизр] Гуфт: «Оё нагуфтам, ту ҳаргиз наметавонӣ бо ман шикебой кунӣ?»
73. [Мӯсо] гуфт: «Ба хотири он чи фаромӯш кардам, сарзанишам нақун ва дар корам бар ман саҳт нагир»
74. Пас, ба роҳ афтоданд, то ҳангоме ки ба навҷавоне расиданд ва [Хизр] ўро кушт. [Мӯсо] гуфт: «Шахси [бегуноҳу] покеро куштӣ [он ҳам] бидуни ин ки касеро кушта бошад? Воқеан, кори нописанде кардӣ!»
- قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي  
صَبَرًا ﴿٧٦﴾
- وَكَيْفَ تَصِيرُ عَلَىٰ مَا آتَمْ نُحْطِ بِهِ  
خُبْرًا ﴿٧٧﴾
- قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا  
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٨﴾
- قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْكُنِي عَنْ  
شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ  
ذِكْرًا ﴿٧٩﴾
- فَانْظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّعِينَةِ  
خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا  
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٨٠﴾
- قَالَ أَلَمْ أَفْلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي  
صَبَرًا ﴿٨١﴾
- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا  
تُرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٨٢﴾
- فَانْظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا عُلَيْهَا  
فَقْتَلَهُ، قَالَ أَفْكَلْتَ نَفْسًا رَكِيْةً  
بِعَيْرٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا  
نُكْرًا ﴿٨٣﴾

75. Хизр гуфт: «Ба ту нагуфтам, ки ҳаргиз наметавонй бо ман шикебой кунй?»

76. Мұсо гуфт: «Агар аз ин пас чизе аз ту пурсидам, дигар бо ман ҳамрохй накун ва аз ҷониби ман, ҳатман, маъзур ҳоҳй буд»

77. Пас, ба роҳ афтоданд, то ба аҳли шаҳре расиданд [ва] аз онон ғизо хостанд; [аммо онон] аз меҳмон кардани эшон ҳуддорӣ карданд. Сипас дар он ҷо деворе ёфтанд, ки меҳост фурӯ бирезад ва [Хизр] онро росту устувор кард. [Мұсо] Гуфт: «Агар меҳостӣ, [метавонистӣ] барои он [кор аз онон] музде бигирий»

78. [Хизр] Гуфт: «Ин ки замони ҷудоии ману ту фаро расидааст. Ба зудӣ туро аз тавзех [ва далели] он ҷи ки натавонистӣ дар баробараш шикебой кунй, огоҳ ҳоҳам соҳт

79. Аммо он киштӣ аз они бенавоёне буд, ки дар дарӯ кор мекарданд; пас, хостам маъюбаш кунам; [зоро] пеши роҳашон [дар дарӯ] подшоҳе [ситамгор] буд, ки ҳар киштии [солиме]-ро ба зӯр мегирифт

80. Ва аммо он навҷавон падару модараш мұъмин буданд; пас, тарсиDEM, ки он дуро ба саркашӣ ва куфр во дорад

\* قالَ أَلَمْ أَقْلِ لَكَ إِنَّكَ لَنْ

تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٥﴾

قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا  
فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي  
عُذْرًا ﴿٧٦﴾

فَأَنْظَلْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ  
أَسْتَعْطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأْنَ

يُضَيْقُوهُمَا فَوَجَدَاهَا فِيهَا جِدَارًا  
بِرِيدٍ أَنْ يَنْقَصَ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوْ  
شِئْتَ لَتَحْدُثَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ  
سَأَنْتَشُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ  
عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

أَمَا الْسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينٍ  
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ  
أَعْيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ  
كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبَرًا ﴿٧٩﴾

وَأَمَا الْعُلَمُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَينَ  
فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا  
وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

81. Аз ин рӯ, хостем, ки  
Парвардигорашон ба чойи ў  
[фарзанди] поктару меҳрубонтаре ба  
онҳо ато фармояд

82. Ва аммо он девор барои ба ду  
писарбачаи ятим дар он шаҳр буд ва  
зери он ганче буд, ки ба он ду тааллуқ  
дошт ва падарашон [низ] марде  
дурусткор буд; пас, Парвардигорат  
хост, ки онон ба ҳадди булуғ бирасанд  
ва ганчи хешро [аз зери он девор]  
берун оваранд. Ин раҳмате аз ҷониби  
Парвардигори ту буд ва ман ин  
[корҳо]-ро худсарона накардам, ин буд  
тавзеҳ [ва далели] корҳое, ки  
натавонистӣ дар баробараш шикебоӣ  
кунӣ»

83. Ва [эй паёмбар, мушрикону  
яҳудиён] дар бораи «Зу-л-қарнайн» аз  
ту мепурсанд; бигӯ: «Ба зудӣ ҷизе аз  
саргузашти ў бароятон ҳоҳам ҳонд»

84. Мо дар замин ба ў қудрату ҳукумат  
додем ва василаи [расидан ба] ҳар  
ҷизеро дар ихтиёраш ниҳодем

85. Пас, ў [аз ин] васоил [барои  
расидан ба аҳдофа什] истифода кард

86. [Рӯзе дар замин ба роҳ афтод] То  
ба маҳалли ғуруби ҳуршед расид.  
[Чунин ба назараш расид] Ки ҳуршед  
дар ҷашмае гарм ва гилолуд ғуруб  
мекунад ва дар [наздикии он ҷо қавме  
[коғир]] ёфт. [Ба ў] Гуфтем: «Эй Зу-л-  
қарнайн, ё [ононро] мӯчозот мекунӣ ё  
дар миёнашон [рафтори] накуе пеш  
мегирий»

فَأَرْدَنَا أَن يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا حَيْرًا

مِنْهُ زَكُورَةً وَقُرْبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

وَأَمَّا أَلْجَدَارُ فَكَانَ لِعُلَمَائِينَ يَتَيمَيْنِ  
فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنْزُهُمَا  
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيْحًا فَأَرَادَ رَبِّكَ  
أَن يَبْلُغَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا  
كَنْزُهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا  
فَعَلُهُ وَعَنْ أَمْرِيٍّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا  
لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

وَيَسْكُنُوكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ  
سَأَنْتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذَكْرًا

إِنَّا مَكَنَّا لَهُ وَفِي الْأَرْضِ وَعَاتَيْنَاهُ  
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٣﴾

فَأَتَيْنَاهُ سَبَبًا

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ الْشَّمْسِ  
وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمَّةٍ  
وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَيْدًا  
الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن

تَشْخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٤﴾

87. [Зу-л-қарнайн] Гуфт: «Аммо касеро, ки ситам карда [ва ширк варзида] аст, мучозот хоҳем кард, сипас ба сўйи Парвардигораш бозгардонида мешавад, он гоҳ ўро ба азобе бисёр саҳт мучозот хоҳад кард

88. Ва аммо касе, ки имон оварад ва кори шоиста анчом диҳад, пас, [дар охират] накутарин подош [бихишт]-ро хоҳад дошт ва бо мулоимат [ва меҳрубонӣ] бо вай сухан хоҳем гуфт»

89. Сипас [Зу-л-қарнайн] аз васоили [худ] истифода кард [ва ба сўйи машриқ рафт]

90. То он ки ба ҷойгоҳи баромадани хуршед расид. [Дар он ҷо хуршедро] Диҳ, ки бар мардумоне тулӯъ мекунад, ки дар баробари он [нуру гармои офтоб] барояшон пӯшише қарор надода будем [на сарпаноҳе на сояи дарахте]

91. [Кори Зу-л-қарнайн] Инчунин, буд ва Мо ба он чи ў дар иҳтиёр дошт [ва анҷом медод], комилан огоҳ будем

92. Сипас [Зу-л-қарнайн] аз имконот [-и худ] истифода кард [ва ба ҷои байни шарқу фарб рафт]

93. [Ў ҳамчунон рафт] То ба [дарае] миёни ду кӯҳ расид ва дар канори он ду [кӯҳ] мардумеро ёфт, ки сухане [ба ҷуз забони худро] намефаҳмиданд

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَ  
ثُمَّ يُرْدُ إِلَى رَيْهَةٍ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا

نُكَرًا ﴿٤٨﴾

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ  
جَزَاءً حُسْنَى وَسَقَوْلُ لَهُ مِنْ  
أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٤٩﴾

ثُمَّ أَتَيْتُهُ سَبَبِيَا ﴿٥٠﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَظْلِعَ الشَّمْسِ  
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجِدْ  
لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِرَرًا ﴿٥١﴾

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ

خُبْرًا ﴿٥٢﴾

ثُمَّ أَتَيْتُهُ سَبَبِيَا ﴿٥٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ  
مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ

يَفْهَمُونَ قَوْلًا ﴿٥٤﴾

94. [Онон] Гуфтанд: «Эй Зу-л-қарнайн, Яъчүчү Маъчүч дар ин сарзамин [табаҳкорىй ва] фасод мекунанд. Пас, оё [мумкин аст] харче дар ихтиёр қарор диҳем, то миёни мо ва онон садде бисозй?»

95. Ў гуфт: «Он чи [аз қудрату сарват] ки Парвардигорам дар он ба ман тавоной додааст [аз он чи арза мекунед], беҳтар аст; пас, маро бо неру [-и инсонӣ] ёрӣ кунед, [то] миёни шумо ва онон садде муҳками устувор созем

96. Ҳатман, қитъаҳои оҳан бароям биёваред [ва рӯи ҳам бичинед], то вақте комилан миёни ду кӯҳро баробар соҳт [ва пӯшонд. Сипас] гуфт: «[Дар атрофи девораи оҳанин оташ бияфрӯзед ва] дар он бидамед». [Онон чунин карданд] То вақте он [қитаоти оҳан]-ро гудохта кард; [сипас] гуфт: «[Акнун] миси обшуда бароям биёваред, то рӯи он [девор] бирезам».

97. Пас, [Яъчүчү Маъчүч] дигар натавонистанд аз он боло раванд ва [ҳатто] натавонистанд сӯрохе дар он эҷод кунанд

98. [Он гоҳ Зу-л-қарнайн] Гуфт: «Ин [сад] аз раҳмати Парвардигори ман аст [ва то Аллоҳ таоло бихоҳад, боқӣ мемонад]; аммо ҳангоме ки ваъдаи Парвардигорам фаро расад, онро дарҳам мекӯбад ва ваъдаи Парвардигорам ҳақ аст»

قَالُوا يَيْدَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوْجَ  
وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ  
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ  
نَجْعَلَ بَيْتَنَا وَبَيْتَهُمْ سَدًّا ۚ

قَالَ مَا مَكَنَّيْ فِيهِ رَبِّيْ خَيْرٌ  
فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْتَكُمْ  
وَبَيْتَهُمْ رَدَمًا ۚ

ءَأَتُوْنِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا  
سَارَتِي بَيْنَ الْصَّدَافَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا  
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْهُ دَنَارًا قَالَ إَأْتُوْنِي  
أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۖ

فَمَا أَسْطَلْعُوْا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا  
أَسْتَطَلْعُوا لَهُ وَنَقْبَيْا ۚ

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّيْ قَادِيَا جَاءَ  
وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ  
رَبِّيْ حَقًّا ۚ

99. Ва дар он рӯз [ки чаҳон поён мепазирад] ононро [чунон] раҳо мекунем, ки [аз фаровонии чамъият] дар ҳам меомезанд ва [ҳамин, ки] дар сур дамида шуд, ҳамаро [дар як чо] чамъ мекунем

100. Ва он рӯз дузахро ошкоро бар кофирон арза медорем

101. [Ҳамон] Касоне, ки чашмонашон аз ёди ман дар парда [-и ғафлат] буд ва тавони шунидан [-и оёти илоҳиро] надоштанд

102. Оё касоне, ки куфр варзиданд, пиндоштаанд, ки [метавонанд] ба чойи ман бандагонамро корсоз [ва дўсти худ] бигиранд? Бе тардид, Мо дузахро барои кофирон чойгоҳи пазирой сохтаем

103. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «[Мехоҳед] Шуморо аз зиёнкортарин [мардум] дар корҳо огоҳ созам?

104. Касоне, ки талошашон дар зиндагии дунё табоҳ гаштааст ва худ мепиндорад, ки кори наку мекунанд»

105. Онон касоне ҳастанд, ки ба оёти Парвардигорашибон ва дидори Ў [дар охират] кофир шуданд; пас, корҳояшон табоҳ гашт ва рӯзи қиёмат барояшон [хеч қадру] арзише қоил намешавем

\*وَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي  
بَعْضٍ وَفَخَّ في الْأَصْوَرِ فَجَمَعْنَاهُمْ

جَمِعاً ﴿٤٩﴾

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَفَرِينَ

عَرْضاً ﴿٥٠﴾

الَّذِينَ كَانُوا أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ  
ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ  
سَمِعاً ﴿٥١﴾

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ  
يَتَخَذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلَيَاءٌ  
إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفَرِينَ  
نُزُلًا ﴿٥٢﴾

فُلْ هَلْ نُنَيْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ  
أَعْمَلًا ﴿٥٣﴾

الَّذِينَ صَلَّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ  
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿٥٤﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَنَتِ  
رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ فَحِظَّ أَعْمَلُهُمْ  
فَلَا تُقْسِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَبُّنَا

106. Инчунин аст, ки ба хотири куфре, ки варзидаанд ва оёту паёмбарони Маро ба тамасхур гирифтаанд подошашон дузах аст

107. Бе тардид, касоне, ки имон овардаанд ва корхое шоиста анчом додаанд, боғҳои [бихишти] барин манзилгоҳашон хоҳад буд

108. Човидона дар он хоҳанд монд ва ҳаргиз аз он ҷо ба ҷойи дигаре гароиш надоранд

109. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Агар дарё барои [нигориши] калимоти Парвардигорам ранг шавад, пеш аз он ки калимоти Парвардигорам поён ёбад, ҳатман, дарё ба поён мерасад; ҳарчанд [дарёҳои дигар] ҳаммонанди он [дарёро низ] ба кумак биёварем»

110. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман фақат башаре [одӣ] ҳамчун шумо ҳастам. Ба ман ваҳӣ мешавад, ки танҳо маъбудатон Аллоҳ таоло яктост; пас, ҳар ки ба дидори Парвардигораш [дар оҳират] умед дорад, бояд кори шоиста анчом дихад ва ҳеч касро дар парастиши Парвардигораш шарик насозад»

ذَلِكَ حَرَآءُهُمْ جَهَنَّمُ يِمَا كَفَرُوا  
وَأَنْجَحُدُوا إِلَيْتِي وَرُسُلِي هُزُرُوا ﴿٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلِحَاتِ كَانُتْ لَهُمْ جَنَاحُ  
الْفِرْدَوْسِ نُرُّلًا ﴿٧﴾

خَلِيلِيهِنَّ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا  
حَوْلًا ﴿٨﴾

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلْمَدَتِ  
رَبِّي لَتَفَدَّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَّدَ  
كَلْمَدَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ  
مَدَادًا ﴿٩﴾

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِكَلْمَرْ مَثَلُكُمْ يُوْحَى  
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَمَنْ  
كَانَ يَرْجُو اِلْقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ  
عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشَرِّكُ بِعِبَادَةَ  
رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٠﴾

## Сураи Марям مریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Коф, ҳо, ё, ъайн, сод</p> <p>2. [Ин] Баёни раҳмати Парвардигорат [нисбат] ба бандааш Закариёст</p> <p>3. Он гоҳ ки Парвардигорашро ба нидое пинҳон [ба дуо] хонд</p> <p>4. Гуфт: «Парвардигоро, ба ростӣ, ки устухонам суст шуда ва мӯйҳоям аз пири сапед гашта ва эй Парвардигорам, [ҳаргиз] дар дуои ту [аз иҷобат] бебахра набудаам</p> <p>5. Ва ман пас аз [марги] худ аз хешовандонам [нисбат ба ҳифзи дини Ту] бимнокам ва ҳамсарам [низ] нозост; пас, ба лутфи хеш фарзанде ба ман ато фармо</p> <p>6. [Писаре, ки] Вориси ману вориси хонадони Яъқуб бошад; ва Парвардигоро, ўро [дар илму дин инсоне] писандида гардон»</p> <p>7. [Аллоҳ таоло дуояшро иҷобат карду фармуд] «Эй Закариё, Мо туро ба [таваллуди] писаре башорат медиҳем, ки номаш Яҳё аст [ва] пеш аз ин ҳамноме барояш қарор надодаем»</p> | <p style="text-align: right;">۱ گھيungan</p> <p style="text-align: right;">۲ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ وَرَجُلُّهَا</p> <p style="text-align: right;">۳ إِذْ تَادَى رَبَّهُ وَنِذَاءَ حَقِيقَيْنَا</p> <p style="text-align: right;">۴ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي<br/>وَأَشْتَعَلُ الْرَّأْسُ شَيْئًا وَأَمْ أَكُنْ</p> <p style="text-align: right;">۵ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيقَيْنَا</p> <p style="text-align: right;">۶ وَإِنِّي خَفَثُ الْمَوَلَى مِنْ وَرَاءِي<br/>وَكَانَتْ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ<br/>لَذْنَكَ وَلِيَّا</p> <p style="text-align: right;">۷ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِيَّ يَعْقُوبَ<br/>وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيَّا</p> <p style="text-align: right;">۸ يَزَّكِرْنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ أَسْمَاهُ<br/>يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَمِنْ قَبْلِ<br/>سَمِيَّا</p> |
|---|---|

8. [Закариё] Гуфт: «Парвардигоро, чи гуна писаре хоҳам дошт, дар ҳоле ки ҳамсарам нозост ва ман [низ] аз шиддати пирӣ ба нотавонӣ расидаам?»

9. [Фаришта] Гуфт: «Ин гуна аст [ки ту мегӯй, vale] Парвардигорат фармудааст: «Ин [амр] барои Ман осон аст ва ба ростӣ, пеш аз ин [низ] туро оғаридем, дар ҳоле ки чизе набудӣ»

10. [Закариё] Гуфт: «Парвардигоро, барои ман нишонае [бар таҳаққуқи ин башорат] қарор бидех». [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Нишонаи ту ин аст, ки се шабона [рӯз] дар ҳоле ки солим [ва тандуруст] ҳастӣ, бо мардум сухан намегӯй»

11. Пас, ў аз меҳроб [чойгоҳи ибодаташ] ба сӯи қавмаш рафт ва ба онон ишора кард, ки: «бомдоду шомгоҳ [Парвардигорро] ба покӣ ёд кунед»

12. [Аллоҳ таоло фармуд] «Эй Яҳё, китоби [Таврот]-ро бо қувват [ва ҷиддият] бигир» ва дар ӯдакӣ ба ў дониш [ва ҳикмат] додем

13. Ва аз ҷониби хеш [ба ў] муҳаббату покӣ [аз гуноҳон ато кардем] ва ў парҳезкор буд

14. Ва нисбат ба падару модараш нақуор буд ва саркаш [-у] нофармон набуд

قَالَ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي عُلَمٌ  
وَكَانَتْ أُمْرًا تِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ  
مِنَ الْكِبِيرِ عِتِيَّا ﴿٨﴾

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنِ  
وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَأْ  
شِعَ ﴿٩﴾

قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِيْ عَائِيَةً قَالَ إِنَّكَ  
أَلَا تَكُونُمُ الْأَنْسَسَ ثَلَاثَ لِيَالٍ  
سَوِيَّاً ﴿١٠﴾

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْبِحْرَابِ  
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَيِّحُوا بُكْرَةً  
وَعَشِيَّاً ﴿١١﴾

يَيْحَيَٰ حَذِ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَإِئِنَّهُ  
أَلْحَقَمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

وَهَنَانَا مِنْ لَدُنَّا وَرَجُوْهُ وَكَانَ  
وَبِرًا بِوَلَدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا  
تَقِيَّاً ﴿١٣﴾

وَبَرًا بِوَلَدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا  
عَصِيَّاً ﴿١٤﴾

15. Ва салом [ва амнияти Аллоҳ таоло] бар ў бод, рўзе, ки мутаваллид шуд ва рўзе, ки мемираид ва рўзэ, ки зинда барангехта мешавад

16. Ва дар [ин] китоб [Қуръон] аз Марям ёд кун, он гоҳ ки аз хонаводааш канора гирифт [ва дар] ноҳияи шарқӣ [аз онон] мустақар шуд.

17. Ва миёни худ ва онҳо пардае афканд [то хилватгоҳи ибодаташ бошад]. Он гоҳ [мо] Рӯҳи худ [Ҷабраил]-ро ба сўяш фиристодем ва ба шакли инсоне хушандом бар вай намоён гашт.

18. [Марям] Гуфт: «Ман аз [шарри] ту ба [Аллоҳи] Раҳмон паноҳ мебарам. Агар парҳезкорӣ [ба ман осеб нарасон]»

19. [Ҷабраил] гуфт: «Яқинан, ман фиристодаи Парвардигорат ҳастам, то ба ту писари покизае бахшам»

20. [Марям] гуфт: «Чи гуна мумкин аст писаре дошта бошам; ҳол он ки дasti ҳеч инсоне ба ман нарасидааст ва бадкор [низ] набудаам?»

21. [Ҷабраил] Гуфт: «[Дастур] чунин аст. Парвардигорат фармуд: «Ин [кор] бар ман осон аст ва ўро барои мардум нишонае [аз қудрати хеш] қарор медиҳем ва [низ] раҳмате аз сўйи Мост; ва ин [шеваи таваллуд] амре анҷомёфта [ва ҳатмӣ] аст»

22. Пас, [Марям] ба ў бордор шуд. Ва бо ў ба чойе дурдаст [рафт ва аз мардум] канора гирифт

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلَّةٍ وَيَوْمَ يَمُوتُ  
وَيَوْمَ يُبَعْثَ حَيَاً ﴿١٥﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ إِذْ  
أَنْبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيقًا ﴿١٦﴾

فَأَتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا  
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا  
بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ  
كُنْتَ تَقْيِيًّا ﴿١٨﴾

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا أَهْبَطُ لَكَ  
غُلَمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَلَمْ  
يَمْسِسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكُ هُوَ عَلَىٰ هَيْنَ  
وَلَنْجَعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا  
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾

\*فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا  
قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

23. Пас, дарди зоймон ўро ба самти як танаи нахл кашонд [ва ў дар ҳоле ки дард мекашид] гуфт: «Эй кош, пеш аз ин мемурдам ва ба куллӣ аз ёдҳо мерафтам [то касе дар бораам хаёли ботил нақунад]»

24. Ногаҳон аз зери [пойи] ў [Исо] нидояш дод, ки: «Ғамгин мабош. Парвардигорат зери [пойи] ту ҷашмаи обе равон сохтааст

25. Ва танаи нахлро ба тарафи худ такон бидех, [то] рутаби тоза бар ту фурӯр резад

26. Пас, [аз он ҳурмо] бихӯр ва [аз оби ҷашма] бинӯш ва дидагонро [ба ин фарзанд] равшан дор; ва агар ҳар як аз мардумро дидӣ, [бо ишора] бигӯ: «Ман барои [Аллоҳи] Раҳмон рӯзаи [сукут] назр кардам ва имрӯз бо ҳеч инсоне сухан наҳоҳам гуфт»

27. Пас, [Марям] дар ҳоле ки ў [Исо]-ро бардошта буд, назди қавмаш омад. Онон гуфтанд: «Эй Марям, ба ростӣ, дурӯғи бузурге мегӯй [ки навзод бидуни падар мутаваллид шудааст]

28. Эй ҳоҳари Ҳорун, на падарат марди бадкоре буд ва на модарат [зани] бадкорае»

29. Пас, Марям ба ў [Исо] ишора кард. Онон гуфтанд: «Чи гуна бо кӯдаке дар гаҳвора сухан бигӯем?»

30. [Исо ба сухан омад ва] гуфт: «Ман бандай Аллоҳ таоло ҳастам. Ў ба ман китоб дода ва маро паёмбар сохтааст

فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جِدْعَ  
الْتَّحَلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثْ قَبْلَ  
هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَانَ مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

فَنَادَهَا مِنْ تَحْيَهَا أَلَا تَحْرِزْنِي قَدْ  
جَعَلَ رَبُّكَ تَحْكِيمَ سَرِيرًا ﴿٤٤﴾  
وَهُرِيْتِ إِلَيْكَ بِجِدْعَ الْتَّحَلَةِ سُنْطِطَ  
عَلَيْكَ رُطْبَانَ جَنِيًّا ﴿٤٥﴾

فَكُلِّيْ وَأَشْرَبِيْ وَقَرِيْ عَيْنَتِنَا فَلَامًا  
تَرِيْنَ مِنْ أَلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولَيْ إِلَيْ  
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ  
الْيَمَمَ إِنْسِيًّا ﴿٤٦﴾

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُوا  
يَمْرِيْمُ لَقَدْ حِسْتِ شَيْئًا فَرِيْبًا ﴿٤٧﴾

يَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا  
سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغْيَانًا ﴿٤٨﴾

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ  
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٤٩﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا لَنَّا لِكَتَبَ  
وَجَعَلَنِي نَيِّنًا ﴿٥٠﴾

31. Ва маро – ҳар чо ки башам –  
пурбаракат намуда ва то зинда  
ҳастам, ба намозу закот супоришам  
кардааст

وَجَعَلَنِي مُبَارَّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ  
وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالرِّزْقَةِ مَا دُمْتُ  
حَيَاً ﴿٣٦﴾

32. Ва нисбат ба модарам нақуқор  
[гардонида] ва маро [дар баробари  
Парвардигорам] саркаш [-у] нофармон  
қарор надодааст

وَبَرَّا بِوَلَدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا  
شَقِيقًا ﴿٣٧﴾

33. Ва салом бар ман рӯзе, ки  
мутаваллид шудам ва рӯзе, ки  
мемирас ва рӯзе, ки зинда барангехта  
мешавам»

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلْدَتُ وَيَوْمَ أَمْوَاثُ  
وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَاً ﴿٣٨﴾

34. Ин аст [ҳикояти] Исо писари  
Марям; [ҳамон] гуфтори росте, ки  
[гумроҳон] дар борааш тардид [ва  
ихтилоф] меқунанд

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ  
الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٩﴾

35. [Ҳаргиз] Сазовор нест, ки Аллоҳ  
таоло [барои хеш] фарзанде бигирад.  
Ӯ [поку] мунаzzах аст. [Аллоҳ таоло]  
Ҳар гоҳ кореро ирода кунад, фақат ба  
он мегӯяд: «Мавҷуд шав»; пас  
[бедиранг] мавҷуд мешавад

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَحَجَّدَ مِنْ وَلَدٍ  
سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا  
يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

36. Ва [Исо ба қавмаш гуфт] «Бе  
тардид, Аллоҳ таоло Парвардигори  
ман ва шумост; пас, ўро парастед [ки]  
роҳи рост ин аст»

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُ  
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

37. Он гоҳ гурӯҳҳо [-и муҳталифи  
қавмаш] дар миёни худ дучори  
ихтилоф шуданд. Пас, вой бар онҳо,  
ки куфр варзиданд аз мушоҳидаи рӯзи  
бузург [қиёмат]!

فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ  
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشَهَدٍ  
يَوْمٌ عَظِيمٌ ﴿٤٢﴾

38. Он рўз, ки назди мо меоянд, чи [хуб] шунаво ва бино ҳастанд! Аммо имрўз [дар зиндагии дунё] ситамгорон дар гумроҳии ошкоранд

39. Ва [эй паёмбар] ба онон дар бораи рўзи [пушаймонӣ ва] ҳасрат хушдор бидех; он гоҳ ки кори [доварӣ] анҷом мегирад; ва [имрўз] онон дар ғафлатанд ва имон намеоваранд

40. Яқинан, Мо замин ва ҳар киро бар он аст, ба ирс мебарем ва [ҳама] ба сӯйи Мо бозгардонида шаванд

41. Ва [эй паёмбар] дар ин китоб аз Иброҳим ёд кун. Бе тардид, ў паёмбаре ростгӯ буд

42. Ҳангоме ки ба падара什 [Озар] гуфт: «Падарҷон, чаро ҷизеро парастиш мекунӣ, ки на [дуоятро] мешунавад ва на [ибодататро] мебинад ва на газандеро аз ту дур месозад?

43. Падарҷон, яқинан, аз дониши [ваҳӣ] чизе ба ман расидааст, ки [ҳаргиз] ба ту нарасидааст; пас, аз ман пайравӣ кун, то ба роҳе рост ҳидоят кунам

44. Падарҷон, аз шайтон пайравӣ нақун, [чаро ки] бе тардид, шайтон нисбат ба [Аллоҳи] Раҳмон ноғармон буд

أَسْعِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَا  
لَكِنَّ الظَّالِمُونَ أُلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ

۲۸ مُبِينٌ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ إِذْ فُضِّيَ  
الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ۲۹

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

وَالَّذِيَا يُرْجَعُونَ ۳۰

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ وَ

كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ۳۱

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتْ لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا

يَسْعَ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُعْنِي عَنَكَ

شَيْئًا ۳۲

يَتَأَبَّتْ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا

لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَيْعُنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا

سَوِيًّا ۳۳

يَتَأَبَّتْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّجُلِينَ عَصِيًّا ۳۴

45. Падарчон, ман метарсам, ки аз [чониби Аллоҳи] Раҳмон азобе ба ту расад ва [дар дузах] аз дӯстон [ва ҳамнишинони] шайтон боший»

46. [Озар] Гуфт: «Эй Иброҳим, оё аз маъбудҳои ман рӯйгардонӣ? Агар [аз ақидаат] даст барнадорӣ, ҳатман, сангсорат мекунам; [бирав] ва муддати зиёде аз ман дур шав»

47. [Иброҳим] Гуфт: «Салом [ва амният аз чониби ман] бар тӯ. Ба зудӣ аз Парвардигорам бароят омурзиш ҳоҳам хост. Бе тардид, ў нисбат ба ман бисёр меҳруbon аст

48. Ва аз шумо [кофирион] ва он чи ба чойи Аллоҳ таоло меҳонед, канорагирӣ мекунам ва Парвардигорамро меҳонам. Умед аст, ки дар хондани Парвардигорам [аз иҷобат] бебахра набошам»

49. Пас, чун аз онон ва он чи ба чойи Аллоҳ таоло мепарастиданд, канорагирӣ кард, Исҳоқ ва Яъқубро ба ў бахшидем ва ҳамаи [онон]-ро паёмбар намудем

50. Ва эшонро аз раҳмати хеш баҳраманд соҳтем ва барояшон [дар миёни мардум овозаи баланд ва] номи наку ниҳодем

51. Ва дар ин китоб аз Мӯсо ёд кун. Бе тардид, ў [баргузидае] муҳлис ва фиристодаву паёмбар буд

يَتَأْبِتُ إِلَيْنِي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ  
عَذَابٌ مِّنْ أَرْحَمِنِ فَتَكُونُ  
لِلشَّيْطَنِ وَإِلَيْنَا ﴿١٥﴾

قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ ءالَّهِي  
يَأَبْرَاهِيمُ لَئِنِّي لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُنَنَّكَ  
وَاهْجُرْنِي مَلِيَّنَا ﴿١٦﴾

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ  
رَبِّي إِنَّهُ رَبُّ كَانَ بِي حَفِيَّةً ﴿١٧﴾

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونَ  
اللَّهِ وَأَدْعُوكُمْ رَبِّي عَسَى لَآأَكُونَ  
بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِّيًّا ﴿١٨﴾

فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْدُونَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿١٩﴾

وَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ  
لِسَانَ صِدِّيقٍ عَلِيًّا ﴿٢٠﴾

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ رَبُّ  
مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٢١﴾

52. Ва [мо] ўро аз самти рости [кӯхи]  
Тўр нидо додем ва муночоткуон [ба  
хеш] наздикаш соҳтем

وَنَذَّرْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الْطُّورِ الْأَيْمَنِ  
وَقَرَبْنَاهُ نَحْنُ نَحْنًا ﴿٥٢﴾

53. Ва аз раҳмати худ бародараш  
Хорунро – ки, паймбар [ва ёвари ў]  
буд – ва ба вай ато кардем

وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرْرُونَ  
نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

54. Ва дар ин китоб аз И smoил ёд кун.  
Бе тардид, ў ростваъда ва  
фиристодаву паймбар буд

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ  
كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

نَبِيًّا ﴿٥٤﴾

55. Ва [ҳамвора] хонаводаашро ба  
намозу закот фармон медод ва назди  
Парвардигораш писандида буд

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَبِالصَّلَاةِ وَالزَّكَوةِ  
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

56. Ва дар ин китоб аз Идрис ёд кун.  
Бе тардид, ў ростгуфтору паймбаре  
буд

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ  
كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾

57. Ва [мо] ўро ба мақоме баланд  
баркашидем

وَرَعَّنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴿٥٧﴾

58. Ионон касоне аз паймбарон  
ҳастанд, ки Аллоҳ таоло бар эшон  
неъмат [ҳидоят] дод; [афроде] аз  
фарзандони Одам ва аз касоне, ки  
ҳамроҳи Нуҳ [бар кишти] савор  
кардем ва аз фарзандони Иброҳим ва  
Яъқуб ва аз [ҷумла] афроде, ки  
ҳидоят кардем ва баргузидем [ва] ҳар  
гоҳ оёти [Парвардигори] Раҳмон бар  
эшон хонда мешуд, саҷдакуон ва  
гирён ба хок меафтоданд

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِادَمَ وَمِنْ  
حَمَلْنَا مَعَ ثُوْجَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْرَاءِيلَ وَمِنْ هَذِينَا وَاجْتَبَيْنَا  
إِذَا تُنْتَلُ عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَلُ الْرَّحْمَنُ  
حَرُوا سُجَّدًا وَبُكَيْنًا ﴿٥٨﴾

59. Он гоҳ пас аз онон ҷонишиноне гумроҳ ва ношоиста омаданд, ки намозро табоҳ сохтанд [дар он саҳлангорӣ намуданд] ва аз ҳавасҳо [ва шаҳавот] пайравӣ карданд; ва ба зудӣ [кайфари] гумроҳии [ҳеш]-ро хоҳанд дид

60. Магар касе, ки тавба намуд ва имон овард ва коре шоиста кард. Пас, инон ба биҳишт доҳил мешаванд ва бар онон ҳеч ситаме намеравад

61. Боғҳое ҷовидон, ки [Аллоҳи] Раҳмон аз [олам] нопайдо ба бандагонаш ваъда додааст. Яқинан, ваъдаи ў омаданий аст

62. Дар он ҷо сухани беҳудае намешувавад [ва гуфторашон] чуз салом [у таҳият нест]; ва дар он ҷо бар эшон [ҳар] субҳу шом рӯзӣ [бехисоб фароҳам] аст

63. Ин ҳамон биҳиште аст, ки ба ҳар кас аз бандагонамон, ки [дар дунё] парҳезкор бошад, ба мерос медиҳем

64. Ва [эй Ҷабраил, ба Муҳаммад бигӯ] «Мо чуз ба фармони Парвардигорат фурӯд намоем. Ӯ ҳоким бар оянда ва гузашта ва ҳоли мост; ва Парвардигорат фаромӯшкор нест

\*فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  
أَضَاعُوا الْأَصْلَوَةَ وَأَتَبْعَدُوا الشَّهَوَاتِ  
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيْنًا ﴿٥٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمَّنْ وَعَمِلَ صَلِحًا  
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةَ وَلَا  
يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

جَنَّتِ عَدْنِ اللَّهِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ  
عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ رَّاكِنٌ وَعَدْهُ  
مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَكُتُمْ  
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً  
وَعَشِيشًا ﴿٦٢﴾

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا  
مَنْ كَانَ تَقْيَيَا ﴿٦٣﴾

وَمَا نَتَرَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ وَمَا  
بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ  
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ﴿٦٤﴾

65. [Хамон] Парвардигори осмонхо ва замин ва он чи миёни онҳост; пас, ўро парастиш кун ва бар ибодаташ шикебо [ва пойдор] бош. Оё [ҳаммонанд ва] ҳамноме барояш мешиносӣ?»

66. Ва инсони [кофир] мегӯяд: «Оё ҳангоме ки бимирам, ба ростӣ, маро зинда [аз гӯр] берун хоҳанд овард?»

67. Оё инсон ба ёд намеоварад, ки мопеш аз ин ўро оғаридем, дар ҳоле ки ҳеч набуд?

68. Пас, савганд ба Парвардигорат, ки яқинан, онон [мункирони қиёмат]-ро бо шаётин маҳшур хоҳем кард; сипас ҳамаро ба зону дароварда гирдогирди дузах ҳозир мекунем

69. Сипас аз ҳар гурӯҳе қасонеро дар баробари [фармони Аллоҳи] Раҳмон саркаштар будаанд, берун мекашем

70. Он гоҳ, яқинан, Мо ба [ҳоли] қасоне, ки барои [дарафтодан ба] он [оташи даҳшатнок] сазовортаранд, донотарем

71. Ва ҳеч як аз шумо [мардум] нест, магар он ки вориди он мегардад; [муъминон барои убур ва дидан, кофирон барои вуруд ва мондан]. Ин [амр] ҳамвора бар Парвардигорат қазои ҳатмӣ аст

72. Сипас қасонеро, ки парҳезкорӣ кардаанд, [аз оташ] начот медиҳем ва золимонро ба зону даромада, дар он раҳо мекунем

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَلِّرُ لِعِبَدَتِهِ هُلْ  
تَعْلَمُ لَهُ وَسَيِّدًا ﴿٦٥﴾

وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ أَءَذَا مَا مِثْ لَسَوْفَ  
أُخْرَجَ حَيَاً ﴿٦٦﴾

أَوْلَا يَدْكُرُ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ  
قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

فَوَرِّيكَ لَنْحَشِرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ  
لَنْخَضْرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِيشَّاً ﴿٦٨﴾

ثُمَّ لَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ  
أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عَنِّيَّا ﴿٦٩﴾

ثُمَّ لَنْخُنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا  
صِلِّيَّا ﴿٧٠﴾

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى  
رِتَكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

ثُمَّ نُتْحِي الَّذِينَ أَنْقَوْا وَنَدَرُ  
الظَّالِمِينَ فِيهَا حِيشَّاً ﴿٧٢﴾

73. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мөбар онон тиловат мешавад, касоне, ки күфр варзидаанд, ба афроде, ки имон овардаанд, мегүянд: «Кадом як аз [мо] ду гурӯҳ ҷойгоҳе беҳтару маҷлисे нақутар дорад?»

74. Чи бисёр наслҳоро пеш аз онон нобуд кардем, ки сарвате бештар ва зоҳире оростатар доштанд

75. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ҳар ки дар гумроҳӣ аст, [Аллоҳи] Раҳмон ба ўмухлат медиҳад [то гумроҳиаш бештар шавад] то замоне, ки ваъдаи илоҳиро [ба ҷашми худ] бубинанд: ё азоби [дунё] ё [кайфари] қиёмат. Пас, ба зудӣ ҳоҳанд донист, ки чи касе ҷойгоҳаш бадтар ва сипоҳаш нотавонтар аст»

76. Ва [аммо] касоне, ки роҳ ёфтаанд, Аллоҳ таоло бар ҳидояташон меафзояд; ва некиҳои пойдор [рафтору гуфтори шоиста] дар пешгоҳи Парвардигорат подоше беҳтар ва саранчоме нақутар дорад

77. Оё дидӣ он касеро, ки ба оёти Мөкоғир шуд ва гуфт: «Ҳатман, молу фарзанд [-и фаровоне дар охират] ба ман дода ҳоҳад шуд?»

78. О ў бар ғайб огоҳӣ ёфтааст, ё аз [Аллоҳи] Раҳмон паймоне гирифтааст?

79. [Ҳаргиз] Чунин нест; гуфтаашро менависем ва бар азобаш меафзоем

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ إِعْيَاثًا بَيْتَنِتِ  
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ بَنَاءً إِمَّا  
أَئِ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ  
نَدِيَّاً ﴿٣﴾

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ  
أَحْسَنُ أَثْنَانِ وَرَعِيَّا ﴿٤﴾

فُلْ مَنْ كَانَ فِي الْأَضَلَالِ فَلَيَمْدُدْ لَهُ  
الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا  
يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ  
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا  
وَأَضَعُفُ جُنْدًا ﴿٥﴾

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُنَّا  
وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِيلُخُ خَيْرٌ عِنْدَ  
رِبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَادًا ﴿٦﴾

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِإِيَّاتِنَا وَقَالَ  
لَا وَتَيَّنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧﴾

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ  
عَهْدًا ﴿٨﴾

كَلَّا سَخَّنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمَدْ لَهُ وَ  
مَنْ الْعَذَابُ مَدَّا ﴿٩﴾

80. Ва он чи [аз амволу фарзандон], ки мегүяд, аз ў ба ирс мебарем ва [рўзи қиёмат тиҳидаст ва] танҳо назди мо меояд

81. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ таоло маъбудоне баргузidaанд, то [ёвару] пуштибонашон бошад

82. Чунин нест; [балки он маъбудҳо дар қиёмат] ибодати ононро инкор хоҳанд кард ва душманашон хоҳанд буд

83. ]Эй паёмбар] Оё надидӣ, ки Мо шаётинро бар кофирон фиристодем, то ононро [бо васвасаҳои худ] таҳрик кунанд [ва аз роҳи Аллоҳ таоло боздоранд]?

84. Пас, дар бораи [нобудии] онон шитоб нақун. Ҷуз ин нест, ки Мо [рӯзҳои марг ва фаро расидани азобро] ба диққат барояшон мешуморем

85. [Ёд кун аз] Рӯзе, ки парҳезкоронро [бо иззату эҳтиром] ба меҳмонии [Аллоҳи] Раҳмон гирд меоварем

86. Ва муҷrimонро ташнаком ба сӯйи чаҳаннам меронем

87. Онон ҳаргиз [тавони] шафоат надоранд; магар касе, ки [бо имон ва амали шоистааш] аз [Аллоҳи] Раҳмон паймоне гирифта бошад

88. Ва [мушрикон] гуфтанд: «[Аллоҳи] Раҳмон фарзанде [барои хеш] баргузidaаст»

وَنَرِئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيَنَا فَرَدًا ﴿٨٦﴾

وَأَنْجَحُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَيْهِ

لَيَكُونُوا لَهُمْ عَزَّاً ﴿٨٧﴾

كَلَّا سَيَكُفِرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿٨٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى

الْكَافِرِينَ تَوْزُّعُهُمْ أَرَى ﴿٨٩﴾

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْذِلُ لَهُمْ

عَدَّا ﴿٩٠﴾

يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَعَنِّينَ إِلَى الْرَّحْمَنِ

وَفَدَا ﴿٩١﴾

وَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ

وَرُدَا ﴿٩٢﴾

لَا يَمْلِكُونَ السَّعْدَةَ إِلَّا مَنْ أَنْجَدَ

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٩٣﴾

وَقَالُوا أَنْجَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَّا ﴿٩٤﴾

89. Ба ростй, [бо ин иддао] чизе бисёр зишт [ба миён] овардед!

لَقَدْ حِتَّمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾

90. Аз ин [сухани куфромез] наздик аст осмонҳо аз ҳам бипошад ва замин бишкофад ва кӯҳҳо дар ҳам бишкананд ва фуру резанд

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَرَّزُ مِنْهُ  
وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ  
هَذَا ﴿٩٠﴾

91. [Чаро] Ки барои [Аллоҳи] Раҳмон фарзанде иддао кардаанд

أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

92. Ва ҳаргиз сазовори [Аллоҳи] Раҳмон нест, ки фарзанде баргузинад

وَمَا يَبْغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ  
وَلَدًا ﴿٩٢﴾

93. Дар осмонҳо ва замин ҳеч касе нест, магар он ки [дар рӯзи қиёмат хоксор ва] бандавор назди Аллоҳи Раҳмон меояд

إِنْ كُلُّ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

94. Яқинан, [Аллоҳ таоло ҳамаи] оноро дар шумор оварда ва дуруст баршумурдааст

لَقَدْ أَخْصَسْهُمْ رَعَدَهُمْ عَدَا ﴿٩٤﴾

95. Ва ҳамагиашон рӯзи қиёмат танҳо [ва тиҳидаст] назди ӯ ҳозир мешаванд

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا ﴿٩٥﴾

96. Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, яқинан, [Аллоҳи] Раҳмон [дар дилҳои бандагонаш] барояшон муҳаббате хоҳад ниҳод

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
أَلَصَلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ  
وُدًا ﴿٩٦﴾

97. [Эй паёмбар] Бе тардид, Мо ин [Куръон]-ро бар забони ту осон намудем, то парҳезкоронро бо он башорат дихӣ ва ситеzagaron [-и сарсаҳт]-ро бим дихӣ

فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيَّنَ رِبِّهِ  
أَلْمُتَقِيَّينَ وَتُنَذِّرَ بِهِ قَوْمًا لَدَّا ﴿٩٧﴾

98. Ва чи бисёр наслҳои гузаштаро  
пеш аз онон нобуд кардем. Оё  
[вучуди] ҳеч як аз ононро эҳсос  
мекунӣ ё камтарин садое аз онон  
мешунавӣ?

وَكُمْ أَهْلَكْنَا فَيْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ  
تُحِسْنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ

﴿٩٨﴾  
رَجُلًا

## Сураи Тоҳо طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. То, ҳо

طه ١٧

2. [Эй паёмбар, мо] Қуръонро бар ту нозил накардем, то дар ранҷ бияфтӣ

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

لِتَشْفَعَ ۚ ٢

3. [Онро нафиристодем] Магар он ки панде бошад, барои ҳар ки [аз азоби илоҳӣ] метарсад

إِلَّا تَذَكِّرَةً لِمَن يَخْشَى ۳

4. [Ин Қуръон] Фуруфиристодае аст аз ҷониби он ки замину осмонҳои баландро оফаридааст

تَنْزِيلًا مِنْ حَلْقِ الْأَرْضِ

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۴

5. [Парвардигори] Раҳмон [онгуна ки шоистаи ӯ аст ва бидуни он ки мӯҳтоҷ ба Арш бошад] бар Арш қарор гирифт

الَّرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى ۵

6. Он чи дар осмонҳо ва замин ва он чи миёни онҳост ва он чи зери хок [пинҳон] аст, [ҳамагӣ] аз они ӯст

لَهُو مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ ۶

7. Ва агар сухан ошкор бигӯй [ё онро пинҳон дорӣ], якинан, ӯ [рози] ниҳон ва [ҳатто] ниҳонтар [аз он]-ро низ медонад

وَإِنْ تَجْهِيرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

السَّرَّ وَأَخْيَرَ ۷

8. Аллоҳ таоло аст, ки ҳеч маъбуде [бар ҳақ] ҷуз ӯ нест [ва] нақутарин номҳо аз они ӯст

الَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِلْأَسْمَاءِ

الْحُسْنَى ۸

9. [Эй паёмбар] Оё ҳабари Mӯсо ба ту расидааст?

وَهُلْ أَنْتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ۹

10. Он гоҳ ки оташеро [аз дур] диду ба хонаводааш гуфт: «[Лаҳзае] Диранг кунед [ки] ман оташе дидаам. Шояд шуълае аз он бароятон биёварам ё канори он оташ роҳнамое биёбам»

11. Пас, чун назди он [оташ] омад, нидо дода шуд, ки: «Эй Мӯсо

12. Ба ростӣ, ман Парвардигорат ҳастам; пас, [барои муночот бо Парвардигор] кафшҳоятро даровар [ки] дар ҳақиқат, ту дар сарзамини муқаддаси «Туво» ҳастӣ

13. Ва ман туро [ба паёмбарӣ] баргузидам; пас, ба он чи ваҳӣ мешавад, гӯш фаро дор

14. Бе тардид, манам «Аллоҳ таоло», ки ҳеч маъбуде [бар ҳаққе] ҷуз ман нест; пас, маро бипараст ва барои ёди ман намоз бар по дор

15. Яқинан, қиёмат омаданӣ аст; [вале] меҳоҳам [вақти] онро пинҳон дорам, то ба ҳар касе дар баробари [кор ва] талоше, ки меқунад, подош дода шавад

16. Пас, мабодо касе, ки ба он имон надорад ва аз ҳавасҳояш пайравӣ меқунад, туро аз [нақуқорӣ ва омодагӣ барои] он боздорад, ки ҳалок мешавай

17. Ва, эй Мӯсо, он чист ба [дасти] ростат?»

إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُتُ إِنِّي  
عَادْسْتُ نَارًا لَعَلَّيْ عَاتِيكُمْ مِنْهَا  
بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى الْتَّارِ هُدَى ۚ ۱۷

فَلَمَّا أَتَهُنَا نُودِي يَمْوَسَى ۲۸

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَمُ بَعْدَيْكَ إِنِّي  
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ۲۹

وَأَنَا أُخْرِثُكَ فَأَسْتَبِعُ لِمَا

يُوحَّى ۳۰

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۳۱

إِنَّ الْسَّاعَةَ عَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْبِرُهَا  
لِشُجُّرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۳۲

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ  
بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ فَرَرَّهُ ۳۳

وَمَا تِلْكَ يَبِيمِينَكَ يَمْوَسَى ۳۴

18. Ў гуфт: «Ин асои ман аст; бар он такя мекунам ва бо он барои гӯсфандонам [барги дараhtonро] фурӯ мерезам ва бо он корҳои дигаре [низ] дорам [ки бароварда мекунам]
19. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Mӯso, онро бияфкан»
20. Пас, [Mӯso] онро [бар замин] афканд ва ногаҳон [табдил ба] море шуд, ки ба суръат меҳазид
21. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Онро бигир ва натарс. Ба зудӣ онро ба шакли аввалаш бозмегардонем
22. Ва дастро дар бағал кун, то бидуни ҳеч газанде [ба унвони] муъчизае дигар сафед [-у дурахшон] берун ояд
23. [Ҳадаф аз ироаи ду муъчиза ин буд], ки бархе аз нишонаҳои бузурги хешро нишонат дижем
24. [Инак] Ба сӯи Фиръавн бирав [ки] бе тардид, [куфр варзида ва] саркашӣ кардааст»
25. [Mӯso] Гуфт: «Парвардигоро, бар [ҳавсалана ва] шикебоиям бияфзо
26. Ва корамро бароям осон гардон
27. Ва гиреҳ аз забонам боз кун
28. То суханамро дарёбанд
29. Ва барои ман ёваре аз [афроди] хонадонам қарор бидеҳ

قالَ هِيَ عَصَمَى أَتُوَكُونُ عَلَيْهَا  
وَأَهْشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنِمَى وَلِيٰ فِيهَا  
مَئَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

قالَ الْقِهَا يَمُوسَى ﴿١٩﴾

فَأَلْقَهَا إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾

قَالَ حُذْهَا وَلَا تَخْفَ سَنْعِيدُهَا  
سِيرَهَا أَلْأَوْلَىٰ ﴿٢١﴾

وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ  
بَيْضَأَهُ مِنْ عَيْرِ سُوءٍ مَّا يَأْتِي  
أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾

لِتُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبِيرَىٰ ﴿٢٣﴾

أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

وَأَخْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

30. Ҳорун-бародарамро

هَرُونَ أَخِي ﴿٣﴾

31. Пуштамро бо ў устувор соз

أَسْدَدْ بِهِهَ أَزْرِي ﴿٣﴾

32. Ва ўро дар кори [рисолати] ман шарик кун

وَأَشْرِكْتُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣﴾

33. Туро бисёр ба покй биситоем

كَنْسِيْحَكَ كَشِيرًا ﴿٣﴾

34. ва бисёр ёдат қунем

وَنَذَّكَرْكَ كَشِيرًا ﴿٣﴾

35. Бе тардид, Ту ба [ҳоли] мо биной»

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣﴾

36. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Mûso, хостаат ба ту дода шуд

قَالَ قَدْ أَوْتَيْتُ سُولَّكَ يَمُوسَى ﴿٦﴾

37. Дар ҳақиқат, мо [пештар] як бори дигар [низ] бар ту миннат ниҳода будем

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٧﴾

38. Он гоҳ ки он чиро, ки [бояд дар бораи ҳифозат аз ту] илҳом мешуд, ба модарат илҳом кардем

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَى ﴿٨﴾

39. Ки: «ӯро дар сандуқе бигзор ва он [сандуқ]-ро ба дарё [рӯди Нил] бияндоз, то дарё ўро ба соҳил бияфканад [ва] душмани Ман ва душмани ўонро [аз об] бигирад; ва бар ту аз ҷониби хеш муҳре [дар дилҳо] афкандам ва [ҳимоятат кардам] таҳти назар парвариш ёбӣ

أَنْ أَفْذِنْيِهِ فِي الْتَّابُوتِ فَأَفْذِنْيِهِ فِي

الْيَمِ فَأَلْيَقْتُهُ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ

عَدُوُّ لَيْ وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ

مَبَّهَةً مِنِّي وَلِثُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٩﴾

40. Он гоҳ ки хоҳарат [дар канори руд ҳамроҳ бо сандуқи ту] роҳ мерафт ва [ба қасоне, ки туро аз об гирифтанд] гуфт: «Мехоҳед шахсеро нишонатон дихам, ки сарпарастии ўро ба уҳда бигирад?» Пас, туро ба модарат бозгардонидем, то ҷашмаш [ба дидорат] равшан гардад ва андуҳгин набошад; ва [баъдҳо] ту шахсе [қибитӣ]-ро куштӣ ва Mo аз андӯҳ [ва мӯҷозоти қатл] начотат додем ва туро борҳо озмудем. Пас [аз он] ҷанд сол байни мардуми Мадян ба сар бурдӣ; он гоҳ, эй Mӯсо, бар [тибқи] тақдири [илоҳӣ] ва дар замони мӯқаррар ба ин ҷо] омадӣ

41. Ва туро барои худам баргузидам [то паёмамро ба мардум бирасонӣ]

42. [Инак] Ту ва бародарат бо нишонаҳои [қудрату ягонагии] Ман равона шавед ва дар [даъвати ҳақ ва] ёд кардани Ман сустӣ наварзед

43. Ба сӯйи Фиръавн биравед, ки ў [куфр варзида ва] саркашӣ кардааст

44. Пас, ба нарми бо ў сухан бигӯед; бошад, ки панд гирад ё [аз азоби илоҳӣ] битарсад [ва тавба кунад]

45. [Mӯсо ва Ҳорун] гуфтанд: «Парвардигоро, мо бимнокем, ки бар мо пешдастӣ намояд [ва пеш аз поёни даъват мӯҷозотамон кунад] ё [дар баробари сухани ҳақ] саркашӣ кунад»

46. [Аллоҳ таоло] фармуд: «Натарсед [ки] яқинан, Ман ҳамроҳатон ҳастам [ва ҳама чизро] мешунавам ва мебинам

إِذْ تَمْشِي أَخْنَثَكَ فَتَقُولُ هَلْ  
أَدْلُكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ  
فَرَجَعَنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا  
وَلَا تَحْزَنْ وَقَاتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَيَّنَكَ  
مِنْ أَلْعَمْ وَفَتَنَكَ فُتُونًا فَلَيْتَ  
سَيِّنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ  
عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَى ﴿٢٦﴾

وَاصْطَعْنَتَكَ لِنَفْسِي ﴿٢٧﴾

أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَحْوُكَ بِعَايَتِي وَلَا  
تَنِيَا فِي ذَكْرِي ﴿٢٨﴾

أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ  
فَقُولَّا لَهُ، قَوْلَ لَيْتَا لَعْلَهُ وَيَتَذَكَّرُ  
أَوْ يَحْسَنَى ﴿٢٩﴾

قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ  
عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَمَ ﴿٣٠﴾

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُنَّا أَسْمَعُ  
وَأَرَىٰ ﴿٣١﴾

47. Пас, ба сўи ў биравед ва бигўед: «Мо фиристодагони Парвардигорат ҳастем. Бани Истроилро ҳамроҳи мо бифирист ва [таҳқири] озорашон накун. Ба ростӣ, ки Мо барои ту аз ҷониби Парвардигорат нишонаҳои равшане овардаем; ва саломатӣ [аз азоби илоҳӣ] бар қасест, ки аз ҳидоят пайравӣ кунад

48. Дар ҳақиқат, ба мо вахӣ шудааст, ки азоби [дузах] бар қасест, ки [оёт ва муъҷизотро] дурӯғ ангошт ва [аз даъвати паёмбара什] рӯй гардонд»

49. [Фиръавн] Гуфт: «Эй Mūso, Парвардигори шумо кист?»

50. [Mūso] гуфт: «Парвардигори мо қасест, ки ба ҳар чизе оғариниши [зоҳир ва вижагиҳои муносиби] ўро бахшида ва сипас [онро] ҳидоят намудааст»

51. [Фиръавн] Гуфт: «Пас, ҳол [ва сарнавишти наслҳои гузашта [ки кофир будаанд] чист?»

52. [Mūso] Гуфт: «Дониши он дар китобе [Лавҳи Маҳфуз] назди Парвардигори ман [сабт] аст. Парвардигорам на иштибоҳ мекунад ва на фаромӯш менамояд

53. Он [маъбуде], ки заминро бароятон [ҳамчун] гаҳворае [маҳалли осоиш] қарор дод ва дар он роҳҳое эҷод кард ва аз осмон обе фуру фиристод ва ба василаи он анвои гуногуни гиёҳонро [аз замин] берун овардем

فَاتَيْهَا فَقُولَّا إِنَّا رَسُولًا رَّبِّكَ  
فَأَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا  
تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جَعَلْنَاكَ بِكَاهِيَةٍ مِّنْ  
رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ  
الْهُدَى ﴿١٧﴾

إِنَّا فَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى  
مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ ﴿١٨﴾

قَالَ فَقَنْ رَبُّكُمَا يَمْوَسِي ﴿١٩﴾

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَنِي كُلَّ شَيْءٍ  
خَلْقُهُ وَنُمَّ هَدَى ﴿٢٠﴾

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونُ الْأُولَى ﴿٢١﴾

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيِّ فِي كِتَابٍ لَا  
يَضُلُّ رَبِّيِّ وَلَا يَنْسَى ﴿٢٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا  
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ  
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا يِه  
أَرْوَاحَنَا مِنْ نَّبَاتٍ شَقَقَ ﴿٢٣﴾

54. [Ҳам худ аз он] Бихӯред ва [ҳам] чаҳорпоёнатонро бичаронед. Бе тардид, дар ин [умур] барои хирадмандон нишонаҳое [аз қудрати илоҳӣ] аст

55. Шуморо аз он [ҳоқ] оғаридем ва ба он бозмегардонем ва бори дигар [дар қиёмат] аз он берун меоварем

56. Ва ба ростӣ, [Mo] ҳамаи нишонаҳои [қудрати] худро ба ў нишон додем; вале [ҳамаро] дурӯғ пиндошт ва [даъвати ҳакро] напазируфт

57. [Он гоҳ] Гуфт: «Эй Mӯсо, оё назди мо омадӣ, ки бо ҷодуят моро аз сарзаминамон берун кунӣ?»

58. Пас, яқинан, мо низ ҷодуе монанди он бароят меоварем; пас, дар маконе, ки [фосилааш аз ҳар ду тараф] яксон бошад, ваъдагоҳе миёни Mo ва худ таъйин кун, ки на Mo аз он хилоф кунем ва на ту

59. [Mӯso] гуфт: «Ваъдагоҳи шумо рӯзи ид бошад, ки [ҳамаи] мардум пеш аз зуҳр ҷамъ мешаванд»

60. Он гоҳ Фиръавн бозгашт ва [тамоми] найрангу ҳилай хешро ҷамъ кард ва [ҳамроҳи ҷодугаронаш ба маҳалли мавриди назар] омад

۹۲  
كُلُّا وَأَرْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَا يَكِنْتِ لِأُولَئِي الْأَنْهَى

\*عَمِّنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا  
نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارِيَةً  
أُخْرَى  
۹۳

۹۴  
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُءَاءِيَّتَنَا كُلَّهَا فَكَذَبَ  
وَأَبَى  
۹۵

۹۶  
قَالَ أَجِئْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا  
بِسِحْرٍ كَيْمُوسَى

۹۷  
فَلَمَنَأْتِيَّنَا بِسِحْرٍ مُثِيلِهِ فَأَجْعَلْ  
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا خُلْفَهُ رَ  
نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى  
۹۸

۹۹  
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيَّةِ وَأَنَّ  
يُحَشِّرُ النَّاسُ صُحَّى  
۱۰۰

۱۰۱  
فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ  
أَنَّ

61. Мұсо ба онон гуфт: «Вой бар шумо! Бар Аллоҳ таоло дурӯғ набандед, ки бо азобе [саҳт] нобудатон месозад; ва яқинан, ҳар ки [бо фиреб додани мардум бар Аллоҳ таоло] дурӯғ баст, зиёнкор гашт»

62. Пас, [чодугарон пас аз ҳушдори Mұсо] дар корашон миёни худ ихтилоф карданد ва пинҳонй гуфтукүй карданд

63. [Бархе аз онон] Гуфтанд: «Ин ду [нафар] ҳатман, чодугаранд [ва] бо чодуи хеш меҳоҳанд шуморо аз сарзаминатон берун кунанд ва оин [ва роҳу расм]-и бартари шуморо аз миён бардоранд

64. Пас, [ҳамаи] найранги хешро фароҳам кунед [ва ба кор бандед]; сипас дар як саф [барои мубориза] ба пеш оед. Бе тардид, ҳар ки имрӯз [бар душман] чира шавад, пиrӯz [ва комёб] гаштааст

65. [Чодугарон] гуфтанд: «Эй Mұсо, оё ту [он чиро бо худ дорӣ] меафканӣ ё [мо] нахустин касе бошем, ки меафканад?»

66. [Mұсо] Гуфт: «[На] балки шумо бияфканед». Пас, ногоҳ реسمонҳо ва чӯбдастҳои онон аз ҷодуяшон чунон ба назара什 расид, ки гӯй ба шитоб меҳазанд

67. Пас, Mұсо дар дилаш тарсे эҳсос кард

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلْكُمْ لَا تَقْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فِي سَاحِنَكُمْ  
بَعْدَ أَبٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦٥﴾

فَتَتَرَعَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنُهُمْ وَأَسْرُوا  
أَنَّ النَّجَوَى ﴿٦٦﴾

قَالُوا إِنْ هَذَيْنَ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ  
أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مَنْ أَرْضَكُمْ  
بِسُحْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ  
أَنَّ الْمُثْلَى ﴿٦٧﴾

فَأَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَشْتُوا صَفَّاً  
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْعَى لِـ ﴿٦٨﴾

قَالُوا يَمْوَسِيٌّ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ  
تَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٩﴾

قَالَ بْلَ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ  
وَعَصِيَّهُمْ يُخْيِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ  
أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٧٠﴾

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً  
مُوسَىٰ ﴿٧١﴾

68. Гуфтем: «Натарс, [ки] ту, ҳатман, [пирӯз ва] бартарӣ

69. Ва он чиро, ки дар дасти рости худ дорӣ, бияфкан, то [тамоми] он чиро, ки сохтаанд, бибальъад. Бе тардид, он чи онон сохтаанд, фақат найранги ҷодугар аст ва ҷодугар ҳар ҷо, ки бошад [ва ҳар ҷи қунад], пирӯз намегардад»

70. [Пас, чун Мӯсо асояшро бар замин андохт, ба мори бузурге табдил шуд ва сохтаҳои ононро балъид], он гоҳ ҷодугарон ба саҷда афтоданд [ва] гуфтанд: «Ба Парвардигори Ҳорун ва Мӯсо имон овардем»

71. [Фиръавн] Гуфт: «Оё пеш аз он ки ба шумо иҷозат дихам ба ў имон овардед? Ҳатман, ў бузурги шумост, ки ба шумо ҷодугарӣ омӯхтааст. Пас, ҳатман, дасту поий шуморо бар акси яқдигар [аз ҷапу рост] қатъ меқунам ва ҳамагиатонро дар танаҳои нахл ба дор меовезам ва он гоҳ хуб хоҳед донист, ки азоб [ва шиканҷаи] қадом яки аз мо саҳттар ва пояндатар аст; [ман ё Парвардигори Мӯсо]»

72. [Ҷодугарон] Гуфтанд: «Ҳаргиз [пайравӣ аз] туро бар ин далоили равшане, ки бароямон омадааст ва [ҳамчунин] бар он ки моро оғаридааст, тарҷеҳ намедиҳем; пас, ба ҳар ҳукме, ки меҳоҳӣ, ҳукм қун. Ту фақат метавонӣ дар зиндагии ин дунё ҳукм қунӣ

فَلَنَا لَا تَخْفِ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٧﴾

وَالْقَيْ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا  
صَنَعْتَ إِنَّمَا صَنَعْوْ كَيْدُ سَحْرٍ  
وَلَا يُفْلِحُ اسْسَاحُ حِيثُ أَتَى ﴿٦٨﴾

فَالْقَيْ الْسَّحْرَةُ سُجَّدَا قَالُواْ إَمَّا

بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٦٩﴾

قَالَ إِمَّا نَتُّمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ إَذَنَ  
لَكُمْ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ الَّذِي  
عَلِمَكُمُ السَّحْرَ فَلَا قَطْعَنَ  
أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلِيفٍ  
وَلَا صَلَبَكُمْ فِي جُدُوعٍ أَنْتَخْلِ  
وَلَتَعْلَمَنَّ أَيْنَ أَشَدُ عَذَابًا  
وَأَنْبَقَنَّ ﴿٧٠﴾

فَالْمُؤْمِنُ لَنْ تُؤْزِرَكَ عَلَى مَا جَاءَتَ مِنْ  
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضَى مَا  
أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿٧١﴾

73. Бе тардид, мо ба

Парвардигорамон имон овардем, то гунохонамон ва он чиро аз ҷодугарӣ бар мо таҳмил кардай, бибаҳшояд; ва Аллоҳ таоло беҳтару пояндатар аст»

74. Ҳар ки дар пешгоҳи

Парвардигораш гунаҳкор ҳозир шавад, яқинан, оташи дузах барои ўст; дар он ҷо на мемираф [ки раҳой ёбад] ва на [ба хушӣ] зиндагӣ мекунад

75. Ва ҳар ки мӯъмин назди ў биёяд,

дар ҳоле ки корҳои шоиста анҷом дода бошад, пас, инон дараҷоти олий доранд

76. Боғҳои ҷовидони [бихишт], ки ҷӯйборҳо зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст. Ҳамеша дар он ҳоҳанд буд; ва ин аст подоши касе, ки худро [аз олудагиҳои ширку гуноҳ] пок кардааст

77. Ва ба ростӣ, [Mo] ба Мӯсо ваҳӣ кардем, ки: «Бандагонамро шабона [аз Misr берун] бибар, сипас барои онон дар дарё роҳе хушк бикшо, ки на аз таъқиб [-и душманон] ҳоҳӣ тарсид ва на [аз ғарӯ шудан дар дарё] бим дорӣ

78. Он гоҳ Фиръавн бо сипоҳиёнаш ононро дунбол кард ва оби дарё Ҷонро фурур пӯшонид; чунон пӯшонидане [ки ҳақиқаташро касе ҷуз Аллоҳ таоло намедонад]

79. Ва [бад-ин сон Фиръавн қавми

худро гумроҳ намуд ва ҳидоят накард

إِنَّا ءَمَّنَا بِرَبِّنَا لِيُغَفِّرَ لَنَا حَطَّابَنَا

وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السُّخْرِ

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٦﴾

إِنَّهُ وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهِ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ

جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ﴿٧٧﴾

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَذَعِيلٌ

الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ

الدَّرْجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٨﴾

جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ خَلِيلَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ

مَنْ تَرَكَ ﴿٧٩﴾

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ أَسْرِ

بِعِيَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي

الْبَحْرِ يَبْسَأْ لَا تَخْفُ دَرَگًا وَلَا

تَخْتَنِي ﴿٨٠﴾

فَأَتَيْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَّهُمْ

مِنَ الْيَمِّ مَا عَشِيَّهُمْ ﴿٨١﴾

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا

هَدَى ﴿٨٢﴾

80. Эй Бани Исройл, ба ростй, [Mo] шуморо аз [чанги] душманонатон начот додем ва дар самти рости [күхү] Түр бо шумо ваъда гузаштем [то Тавротро нозил кунем] ва бар шумо манн [шириний] ва салво [бедона] фуру фиристодем

81. Аз неъматҳои покизае, ки ба шумо рӯзӣ додаем, бихӯред ва дар он зиёдаравӣ нақунед, ки хашми Ман бар шумо фуруд меояд; ва ҳар ки хашми ман бар ў фуруд ояд, ҳатман, ҳалок мегардад

82. Ва яқинан, ман омурзандай касе ҳастам, ки тавба кунад ва имон оварад ва коре шоиста кунад ва он гоҳ бар ҳидоят [-и худ боқӣ] бимонад

83. Эй Mӯсо, чи чиз муциб шуд, ки ҷилавтар аз қавмат [ба сӯйи ваъдагоҳи Түр] бишитобӣ?

84. [Mӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, онон ба дунболам меоянд ва ман ба сӯят шитофтам, то [аз ман] хушнуд гардӣ»

85. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас, [бидон, ки] Мо қавматро пас аз [рафтани] ту озмудем ва Сомирӣ гумроҳашон кард»

يَبْيَقِ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْتُكُمْ مِنْ  
عَدُوّكُمْ وَوَأَعْدَنْتُكُمْ جَاهِنَّمَ  
الْطُورُ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ  
الْمَنَّ وَالسَّلَوَى ﴿٨١﴾

كُلُّاً مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا  
تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ  
عَصْبِيٌّ وَمَنْ يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَصْبِيٌّ  
فَقَدْ هَوَى ﴿٨٢﴾

وَإِنِّي لِغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ  
صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴿٨٣﴾

\*وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمٍكَ  
يَمُوسَى ﴿٨٤﴾

قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَئْرِي وَعَجَلُتُ  
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٥﴾

قَالَ إِنَّا قَدْ فَتَّنَ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ  
وَأَصَّلُهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٦﴾

86. Пас, Мұсо хашмгин [ва] андұхнок ба сүйи қавмаш бозгашт [ва] гуфт: «Эй қавми ман, магар Парвардигоратон [дар бораи нузули Таврот] ваъдаи наку ба шумо надода буд? Оё бар паймони шумо [бо Аллоҳ таоло] замоне тўлоний гузашт [ва ҳамаро аз ёд бурдед] ё хостед, хашме аз [сүйи]  
Парвардигоратон бар шумо фуруд ояд, ки ваъдаи маро хилоф кардед?»

87. Онон гуфтанд: «[Мо] Ба ихтиёри худ паймони туро нашикастем, вале борҳои сангине аз зару зеварҳои қавм [-и Фиръавн]-ро, ки бар мо ниҳода буданд, [дар оташ] андохтем ва Сомирӣ низ [он чиро, ки иддао мекард, хоки суми асби Ҷабраил аст, дар оташ] андохт»

88. Он гоҳ барояшон мұчассамаи гӯсолае соҳт, ки садое [ҳамчун садои гӯсола] дошт. Пас, [Сомирӣ ва пайравонаш ба мардум] гуфтанд: «Ин маъбуди шумо ва маъбуди Mұso аст, ки онро фаромӯш [ва ин ҷо раҳо] кардааст»

89. Оё намедиданд, ки [ин гӯсола] ҳеч посухе ба онҳо намедиҳад ва ҳеч зиёне ва суде барояшон надорад?

90. Ва дар ҳақиқат, пеш аз он [ки Mұso бозгардад] Ҳорун низ ба онҳо гуфта буд: «Эй қавми ман, ҷуз ин нест, ки шумо бо ин гӯсола имтиҳон шудаед ва бе тардид, Парвардигори ҳақиқии шумо [Аллоҳи] Раҳмон аст; пас, пайрави ман бошед ва аз фармонам итоат кунед»

فَرَحَّعْ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَصَبَنَ  
أَسِفًا قَالَ يَقُومُ أَلَمْ يَعْدُكُمْ  
رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أَفَطَالَ  
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِئَ  
عَلَيْكُمْ عَصْبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ  
فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨١﴾

قَالُوا مَا أَخْحَذْنَا مَوْعِدَكَ بِلَكِنَّا  
وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوزَارًا مِّنْ زِينَةٍ  
الْقَوْمُ قَدْ فَنَّهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى  
السَّامِرِيُّ ﴿٨٢﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ  
خُوازْ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ  
مُوسَى فَنَسِيَ ﴿٨٣﴾

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا  
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَعْمًا

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ  
يَقُومُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ  
الرَّحْمَنُ فَآتَيْنَاكُمْ وَأَطْبَعْنَا  
أَمْرِي ﴿٨٤﴾

91. [Онон] Гуфтанд: «Мо пайваста бар ин [гүсолапарасть] мемонем, то Мұсо наздамон бозгардад»

92. [Вақте Мұсо бозомад] Гуфт: «Эй Ҳорун, ҳангоме ки диді онон гумроҳ шудаанд,

93. чи чизе туро аз пайравии ман боздошт [ва чаро ононро тарк накардй]? Оё аз фармонам сарпечй кардй?»

94. [Ҳорун] Гуфт: «Эй писари модарам, ришу [мүйи] сарамро нагир. Дар ҳақиқат, тарсидам, ки бигүй, миёни Бани Исроил тафриқа андохтй ва сухан [ва супориш]-и маро ба кор набастй»

95. [Мұсо] Гуфт: «Эй Сомирй, ин чи коре аст, ки кардй?»

96. Ӵ гуфт: «Ман чизеро дидам, ки онон надиданд ва муште аз хоки пойи [асби] фиристода [Чабраил]-ро бардоштам ва [дар пайкари гүсола] андохтам ва [ҳавои] нафсам [ин корроп] инчунин бароям орост»

قَالُوا لَن تَبْرُحْ عَلَيْهِ عَكْفِينَ

حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٤﴾

قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ

صَلُوٰ ﴿٥﴾

أَلَا تَتَبَعِّنَ أَفْحَصِيتَ أَمْرِي ﴿٦﴾

قَالَ يَبْيَنُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا

بِرَأْسِي إِنِّي حَشِيثُ أَنْ تَقُولُ

فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ

تَرْفُّ بِقَوْلِي ﴿٧﴾

قَالَ فَمَا حَظْلُكَ يَسَّمِرِي ﴿٨﴾

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ

فَبَدَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي

نَسْيِي ﴿٩﴾

97. [Мүссо] Гуфт: «Пас, бирав. Бе тардид, баҳраи ту дар зиндагӣ ин аст, ки [чунон матруд шавӣ, ки ба мардум] бигӯй: «[Ба ман] Даст назанед»; ва ваядагоҳе [барои азоб] хоҳӣ дошт, ки ҳаргиз аз он тахаллуф наҳоҳад шуд; ва [акнун] ба он маъбуде, ки пайваста дар ибодаташ будӣ, бингар; онро месӯzonем, он гоҳ [ки комилан хокистар шуд,] дар дарё парокондааш месозем»

98. [Эй мардум] Маъбуди шумо Аллоҳ таоло аст, ки ҳеч маъбуде [бар ҳақ] чуз Ӯ нест ва илмаш ҳама чизро фаро гирифтааст

99. [Эй Паёмбар] Ин гуна аз ахбор [ва достонҳои паёмбарони] гузашта бар ту ҳикоят мекунем; ва ба ростӣ, ки [мо] аз ҷониби ҳеш ба ту Қуръоне [пандомӯз] додаем

100. Ҳар ки аз он рӯйгардон шавад, яқинан, рӯзи қиёмат бори сангине [аз гуноҳ] бар дӯш ҳоҳад кашид

101. Ҷовидона дар он [азоб] ҳоҳанд монд; ва чи бад аст боре, ки [кофирон] дар қиёмат ҳоҳанд кашид!

102. Рӯзе, ки дар «сур» дамида мешавад ва дар он рӯз мучримонро [ки бисёр тарсидаанд, бо ҷашму бадани] қабуд ҷамъ мекунем

103. Байни худ оҳиста сухан мегӯянд: «[Шумо] Беш аз даҳ рӯз [дар дунё] ба сар набурдаед»

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ  
تَمُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا  
لَنْ تُخْلَفْهُ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي  
ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لِلْحَرَقَةِ وَثُمَّ  
لَتَنْسِفَهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٧٧﴾

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَنَا ﴿٧٨﴾

كَذَلِكَ نَقْصُ عَيْنِكَ مِنْ أَبْيَاءِ مَا  
قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْتَكَ مِنْ لَدُنِّي  
ذِكْرًا ﴿٧٩﴾

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ وَرِزْقًا ﴿٨٠﴾

خَلِيلِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
جَمَلاً ﴿٨١﴾

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ  
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَِدِ رُزْقًا ﴿٨٢﴾

يَتَخَفَّفُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا  
عَشْرًا ﴿٨٣﴾

104. Мо ба он чи эшон мегӯянд,  
донотарем; он гоҳ ки  
хирадмандтаринашон мегӯяд: «[Шумо]  
Танҳо як рӯз ба сар бурдаед»

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ  
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيَشْمُ إِلَّا  
يَوْمًا ﴿١٤﴾

105. Ва [эй паёмбар] аз ту дар бораи  
кӯҳҳо [дар қиёмат] мепурсанд; пас,  
бигӯ: «Парвардигорам ононро саҳт  
муталоший [ва пароканда] мекунад

وَيَسْكُلُونَكَ عَنْ أَجْبَابِ قَفْلٍ  
يَنْسِفُهَا رَبِّي سَفَّاً ﴿١٥﴾

106. Ва онҳоро соғу ҳамвор ҳоҳад  
намуд

فَيَدْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٦﴾

107. [Ҳамчун замине] Ки дар он ҳеч  
пастӣ ва баландӣ намебинӣ»

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْنًا ﴿٧﴾

108. Дар он рӯз [ҳамаи мардум] бидуни  
ҳеч муҳолифате аз даъваткунанда [-и  
илоҳӣ] пайравӣ мекунанд ва садоҳо  
дар баробари Худои Мехрубон паст  
мешаванд ва аз ҳеч чиз ҷуз садои  
пойе наҳоҳӣ шунид

يَوْمَئِذٍ يَتَبَعُونَ الظَّاهِرِيَّ لَا عَوْجَ لَهُو

وَخَسَعَتُ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

تَسْعَ إِلَّا هَمْسَا ﴿٨﴾

109. Дар он рӯз шафоат суд надиҳад,  
магар онро, ки Худои Раҳмон ба ў  
ичозат дижад ва суханашро  
биписандад

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الْشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ

أَدْنَ لَهُ الْرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُو

فَوْلَا ﴿٩﴾

110. [Аллоҳ таоло] Он чиро, ки инсонҳо  
[дар охират] дар пеш доранд ва он  
чиро, ки [дар дунё] пушти сар  
гузоштаанд, [ҳамаро] медонад, вале  
дениши онон ўро фаро намегирад

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَفُهُمْ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١٠﴾

111. Ва чехраҳо дар баробари  
[Парвардигори] зиндаи пайдор хор  
мегардад ва ҳар ки [бори] ситам  
бардошт, зиён дид

\*وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومَ وَقَدْ

خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١﴾

112. Ва касе, ки аз корҳои шоиста анҷом диҳад ва муъмин бошад, на аз ҳеч ситаме меҳаросад ва на аз костан [-и подошаш]

113. Ва, инчунин, онро Қуръоне [ба забони] арабӣ нозил кардем ва ҳушдорҳои гуногун дар он баён намудем; бошад, ки [аз азоби илоҳӣ] парҳезанд ё [ин китоб] барояшон панде падид оварад

114. Пас, баландмартаба аст Аллоҳ таоло, ки фармонравои ҳақ аст. Ва дар [хондани] Қуръон – пеш аз он ки ваҳӣи он бар ту поён ёбад – шитоб макун; ва бигӯ: «Парвардигоро, бар донишам бияфзо»

115. Ба ростӣ, пеш аз ин бо Одам паймон бастем [ки аз меваи дарахти мамнӯа наҳӯрад]; вале [паймонашро] фаромӯш кард ва дар ўазме [устувор] наёфтем

116. Ва ёд кун аз ҳангоме ки ба фариштагон гуфтем: «Барои Одам саҷда кунед»; пас, [ҳамагӣ] саҷда карданд, магар Иблис, ки сарпечӣ намуд

117. Пас, гуфтем: «Эй Одам, ин [Иблис] душмани ту ва ҳамсари туст; мабодо шуморо аз биҳишт берун кунад, ки ба саҳти меафтий

118. Дар ҳақиқат, ту ин [неъмат]-ро [дар биҳишт] дорӣ, ки на гурӯсна мешавӣ ва на бараҳна мемонӣ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْمَلُ ظُلْمًا وَلَا  
هَضَمًا

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ فُرْقَانًا عَرَبِيًّا  
وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ  
يَقْتُونَ أُوْيُحَدُّتُ لَهُمْ ذَكْرًا

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا  
تَعْجَلْ بِالْفُرْقَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يُفَضِّلَ إِلَيْكَ وَحْدَهُ وَقُلْ رَبِّ  
رِزْنِي عَلَمًا

وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَىٰ إِعَادَمَ مِنْ قَبْلِ  
فَسَيِّئَ وَلَمْ يَحْدِ لَهُ وَعْزَمًا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِإِدَمَ  
فَسَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَيَ

فَقُلْنَا يَأْمَدُمْ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ  
وَلَرِزْوِجَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ  
أَجْنَبَيَةِ فَنَشَقَّ

إِنَّ لَكَ أَلَا تَجْوِعَ فِيهَا وَلَا  
تَعْرَى

119. Ва ин ки дар он чо на ташна мешавий ва на офтобзада

وَأَنْكَ لَا تَظْمُنُ فِيهَا وَلَا

١١٩ تَضْحِي

120. Пас, шайтон ўро васваса кард [ва] гуфт: «Эй Одам, оё [мехоҳӣ] дарахти ҷовидонагӣ ва фармонравоии фанонопазирро нишонат дихам?»

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَأَكَادُ

هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْحُلْدِ وَمُلْكِ

١٢٠ لَا يَبْلِي

121. Он гоҳ аз он [дарахти мамнуа] хӯрданд ва шармгоҳашон бар онон намоён шуд ва шурӯъ карданд ба қарор додани барги [дарахтони] биҳишт бар худ [то авраташонро бигӯшонанд]; ва [инчунин буд, ки] Одам аз Парвардигораш сарпечӣ кард ва ба бeroҳӣ рафт

فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُمَا

سَوْءَتُهُمَا وَطَغِيَّا يَخْصِمَانِ عَلَيْهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى إَدَمُ رَبَّهُ

١٢١ فَعَوَى

122. Сипас Парвардигораш ўро баргузид ва тавбаашро пазируфт ва ҳидояташ кард

ثُمَّ أَجْبَبَهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ

١٢٢ وَهَدَى

123. Фармуд: «[Шумо ду тан ҳамроҳи Иблис] Ҳамагӣ аз биҳишт фуруд оед, дар ҳоле ки душмани яқдигаред. Агар аз [ҷониби] ман рахнамуде бароятон расид, [бидонед] ҳар ки аз ҳидоятам пайравӣ кунад, на гумроҳ мешавад ва на [аз азоби дузах] ба ранҷ меафтад

قَالَ أَهِبَّا مِنْهَا جَيْعاً بَعْضُهُمْ

لِيَعْضُ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْيَ

هُدَى فَمَنْ أَتَيْ هُدَى فَلَا يَضُلُّ

وَلَا يَشْفَقُ

124. Ва касе, ки аз ёди Ман рӯйгардон шавад, яқинан зиндагии сахте ҳоҳад дошт ва рӯзи қиёмат ўро нобино бармеангезем

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

مَعِيشَةً حَنِّيَا وَخَسْرُونَ يَوْمَ

١٢٣ الْقِيمَةُ أَعْمَى

125. Вай мегӯяд: «Парвардигоро, чаро маро нобино барангҳтӣ; ҳол он ки [дар дунё] бино будам?»

قَالَ رَبِّ لِمَ حَسَرَتِي أَعْمَى وَنَدَدَ

١٢٤ كُنْتُ بَصِيرًا

126. [Аллоҳ таоло] Мефармояд:  
«Ҳамон тавр, ки оёти Мо бар ту омад  
ва онҳоро ба фаромӯшӣ супурдӣ,  
имрӯз ту [низ] ба ҳамон сурат  
фаромӯш мешавӣ»

127. Ва касеро, ки [дар гумроҳӣ ва  
гуноҳ] зиёдаравӣ кунад ва ба оёти  
Парвардигораш имон наоварад, ин  
гуна кайфар медиҳем; ва ҳатман,  
азоби охират шадидтар ва пойдортар  
аст

128. Оё барои ҳидоятшон коғӣ нест,  
ки [бидонанд] чи наслҳоero пеш аз  
онон нобуд кардем, ки [акнун ин  
мушрикон] дар хонаҳои эшон [наслҳои  
гузашта] роҳ мераванд? Ба ростӣ, дар  
ин [нукта] барои хирадмандон  
нишонаҳое [ибратангез] аст

129. Ва агар аз сӯйи Парвардигорат  
сухане [дар бораи итмоми ҳуҷҷат бо  
мардум] нагузашта буд ва замони  
муайяне дар кор набуд, ҳатман [азоби  
илоҳӣ дар ҳамин дунё бар онон] лозим  
мешуд

130. Пас [эй Паёмбар,] бар он чӣ  
мегӯянд, шикебо бош ва  
Парвардигоратро пеш аз тулуи офтоб  
[дар намози бомдод] ва пеш аз ғуруб  
[дар намози аср] ба покӣ ситоиш кун  
ва соате аз шаб [дар намози хуфтан]  
ва канораҳои рӯз [дар намози пешин  
ва шом низ ба ниёиш бипардоз];  
бошад, ки [аз подоши илоҳӣ] хушнуд  
шавӣ

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتَّلَقُ إِيمَانُنَا فَنَسِيَتْهَا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسَىٰ ﴿١٢﴾

وَكَذَلِكَ نَجَرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ

يُؤْمِنْ إِيمَانَ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ

الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣﴾

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

مَنْ أَقْرَبُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِنَاهُمْ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لَا يُؤْلِمُ الْأَنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ

لَرَاماً وَأَجَلٌ مُسَمَّىٰ ﴿١٥﴾

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَّجْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمَسِينِ

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ إِنَاءِي الَّيْلِ

فَسَيَّجْ وَأَطْرَافَ الْأَنْتَهَارِ لَعَلَّكَ

تَرَضَّىٰ ﴿١٦﴾

131. Ва ҳаргиз ба [неъматҳои дуняви ва] он чи ки гурӯҳҳое аз онон [мушрикон]-ро аз онҳо баҳраманд соҳтаем, ҷашм надӯз. Инҳо зинати зиндагии дунёст, то оноро бад-он биозмояд; ва рӯзии Парвардигорат беҳтар ва пойдортар аст

132. Ва хонаводаатро ба намоз фармон бидех ва [худ] бар [анҷоми] он шикебо бош [Мо] Аз ту рӯзӣ намехоҳем, [балки] худ ба ту рӯзӣ медиҳем; ва саранҷоми нек барои [аҳли] парҳез аст

133. [Мушрикон] гуфтанд: «Чаро [Мұхаммад] мұъчизае аз ҷониби Парвардигораш барои мо намеоварад?» Бигү: «Оё [Куръон ба унвони] далели равшан он чи дар китобҳои пешин аст, барояшон наёмадааст?»

134. Агар Мо оноро пеш аз он [ки паёмбар ва китоби осмонӣ биёяд] бо азобе ҳалок мекардем, ҳатман, [рӯзи қиёмат мушрикон] мегуфтанд: «Парвардигоро, ҷаро паёмбаре ба сўймон нағиристодӣ, то пеш аз он ки хору расво шавем, аз оёти Ту пайравӣ кунем?»

135. [Эй Паёмбар, ба онон] Бигү: «Ҳама мунтазиранд; пас, шумо [низ] мунтазир бошед. Ба зудӣ ҳоҳед донист, ки раҳравони роҳи рост чи қасоне ҳастанд ва ҳидоятёфта кист»

وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنِيْكَ إِلَى مَا مَنَعَنَا  
بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً أَخْيَاءً  
الَّذِنِيْنَا لِتَفْتَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رَبِّكَ  
خَيْرٌ وَأَجْيَانٌ ﴿٢٣﴾

وَأُمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَرِ  
عَلَيْهَا لَا نَسْكُلُكَ رِزْقًا نَحْنُ  
نَرِزْقُكَ وَالْحَقِيقَةُ لِلتَّقْوَى ﴿٢٤﴾

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِإِيْةٍ مِنْ رَبِّهِ  
أَوْلَمْ تَأْتِيْمُ بَيْنَهُ مَا فِي الْصُّحْفِ  
الْأُولَى ﴿٢٥﴾

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ  
قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ  
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبَعِ عَائِتِنَاكَ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِنَ ﴿٢٦﴾

فُلُّ كُلِّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَصُوا  
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَضْحَىْبُ أَصْبَرَطٍ  
الْسَّوِيْ وَمَنْ أَهْتَدَى ﴿٢٧﴾

## Сураи Анбиё الأنبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Замони ҳисоби мардум наздик шудааст ва онон дар ноогоҳӣ [аз бозхости охират] рӯй гардонанд
2. Ҳеч панди тозае аз Парвардигорашон барои онон намояд, магар он ки бозикунон ба он гӯш медиҳанд
3. [Паёми илоҳиро дар ҳоле мешунаванд, ки] дилҳояшон ғофил аст ва қасоне, ки [кофир ва] ситамгор буданд, наҷвоҳояшонро пинҳон карданд [ва гуфтанд]: «Оё ин [муддами паёмбари] ҷуз башаре ҳамчун шумост? Оё дар ҳоле ки [ҳақиқатро] мебинед, ба ҷоду рӯй меоваред?»
4. [Паёмбар] гуфт: «Парвардигорам ҳар суханеро, ки дар осмон ва замин бошад медонад ва ӯ шунавову доност»
5. Балки [кофирон дар ситеz бо Қуръон] гуфтанд: «[Он чи Муҳаммад мегӯяд] хобҳое ошуфта аст, балки онро ба дурӯf [ба Аллоҳ таоло] нисбат медиҳад. [На] Балки ӯ шоир аст. Пас, [агар рост мегӯяд] бароямон мӯҷизае биёварад, чунон ки паёмбарони пешин [низ бо мӯҷизот] фиристода шуданд»

أَفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي

غَفَلَةٍ مُّعَرْضُونَ ﴿١﴾

مَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذَكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ

مُّحَدِّثٌ إِلَّا أَسْتَمْعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا الْتَّجَوَّعَ

الَّذِينَ ظَلَمُوا هُلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلُكُمْ أَقْتَلُوكُمْ أَسْحَرٌ وَأَنْتُمْ

تُبَصِّرُونَ ﴿٣﴾

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

بَلْ قَاتُلُوا أَضْغَاثٌ أَخْلَقُهُمْ بِإِفْرَانٍ

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلِيَأْتِنَا بِيَاهِيَةٍ كَمَا

أُرْسَلَ الْأَوْلَوْنَ ﴿٥﴾

6. Пеш аз онон [низ сокинони ҳар] шаҳре, ки нобудаш мекардем, [ба оёт ва муълизоти Мо] имон наоварда буданд. Пас, оё [инҳо] имон меоваранд?

7. Ва [эй паёмбар] пеш аз ту чуз мардоне, ки ба онон ваҳӣ мекардем [барои ҳидояти мардум] нафиристодем, пас, [эй кофирон] агар намедонед, аз аҳли китоб бипурсед

8. Ва [мо] ононро пайкарҳое, ки ғизо нахӯранд, қарор надодем ва [дар дунё низ] ҷовидон набуданд

9. Сипас ваъдаero, ки [дар бораи пирӯзӣ ва начот] ба онон дода будем, таҳаққуқ бахшидем ва ононро ба ҳамроҳи ҳар ки хостем, начот додем ва исрофкорон [-и кофир]-ро нобуд кардем

10. Бе тардид, китобе ба сўятон нозил кардем, ки иззат [-у шарафи дунё ва охират]-и шумо дар он аст. Оё намеандешед?

11. Чи бисёр шаҳрҳоеро, ки [сокинонаш] ситамгор буданд, дар ҳам шикастем ва пас аз онон гурӯҳе дигар падид овардем

12. Пас, чун азоби Моро эҳсос мекарданд [ва ба ҷашм медиданд], ногоҳ аз он ҷо мегурехтанд

13. [Ба тамасхур гуфтем] «Фирор накунед. Ба сўйи хонаҳоятон ва неъматҳое, ки дар он осуда будед, бозгардед. Бошад, ки [фақат дар бораи умури дуняви] бозхост шавед»

مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّنْ قَرْيَةٍ  
أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٦

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِّي  
إِلَيْنِيمْ فَسَلَّوْا أَهْلَ الْدِّكْرِ إِنْ كُثُّمْ  
لَا تَعْلَمُونَ ٧

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ  
الْطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيلِينَ ٨

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَجْنِيَّنَاهُمْ  
وَمَنْ نَشَاءَ وَأَهْلَكْنَا أَمْسِرِفِينَ ٩

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ  
ذِكْرُكُمْ إِنَّا لَا تَعْقِلُونَ ١٠

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً  
وَأَذْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا إِخْرَيْنَ ١١

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَاهَا إِذَا هُمْ مِنْهَا  
يَرْكُضُونَ ١٢

لَا تَرْكُضُوا وَأْرْجِعُوهُمْ إِلَى مَا أُثْرِفُتُمْ  
فِيهِ وَسَكِنْتُمْ لَعَلَّكُمْ  
شُكُونَ ١٣

14. гуфтанд: «Вой бар мо [, ки] ҳатман ситамгор будаем!»

15. Пас, гуфторашон пайваста ҳамин буд, то он ки онорро [чун гиёхе] даравшуда [ва] бечон сохтем

16. Ва Мо осмону замин ва он чиро, ки миёни онҳост ба бозича наёфаридаем

17. Агар [ба фарз] меҳостем, ки саргармие [монанди фарзанд ё ҳамсуҳбат барои худ] баргузинем, онро [на аз бутҳои шумо, балки] аз назди хеш бармегузидем

18. Балки Мо ҳақро бар ботил меафканем, пас, онро дар ҳам мешиканад ва ногоҳ он [ботил] нобуд мешавад ва [эй кофирон] вой бар шумо аз он чи тавсиф мекунед!

19. Ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва замин аст аз они ӯст ва онон, ки назди Ӯ ҳастанд [фариштагон] аз ибодаташ саркашӣ намекунанд ва хаста намешаванд

20. Онон шабу рӯз [илоҳро] ба покӣ меситоянд ва сустӣ намеварзанд

21. Оё [ин мушрикон] маъбудоне аз замин баргузидаанд, ки [мурдагонро] зинда мекунанд?

قَالُوا يَوْنِيَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ﴿١٤﴾

فَمَا زَالَتْ تِلْكُ دَعْوَتِهِمْ حَتَّىٰ

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِدِينَ ﴿١٥﴾

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا لَعِبَيْنَ ﴿١٦﴾

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَخَذَ لَهُمَا لَآتَحْدِنَهُ

مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطْلِ

فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ

الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

وَلَهُوَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادِتِهِ وَلَا يَسْتَحِسِرُونَ ﴿١٩﴾

يُسِّحِّرُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا

يَقْتَرُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ أَتَخَذُهُمْ عَالِيَّةً مِنْ الْأَرْضِ هُمْ

يُنَشِّرُونَ ﴿٢١﴾

22. Агар дар осмон ва замин маъбудоне ба чуз Аллоҳ таоло вучуд дошт, [дар асари носозории онҳо] ҳатман, ҳар ду табоҳ мешуданд. Пас, Аллоҳ таоло – Парвардигори Арш – аз тавсифе, ки [мушрикон] мекунанд, поку мунаzzазаҳ аст

23. Ў ба хотири он чи мекунад, бозхост намешавад, vale онон [дар баробари рафторашон] масъуланд

24. Оё [мушрикон] ба чуз Ў маъбудоне баргузидаанд? [Ба онон] Бигӯ: «Далелатонро биёваред. Ин [Куръон] китобест, ки ҳамроҳи ман аст ва [инҳо низ] китобҳоест [мутааллиқ ба паёмбароне], ки пеш аз ман буданд [ва дар ҳеч қадом далеле бар ҳаққонияти шумо вучуд надорад]», балки бештарашон ҳақро намедонанд ва [аз он] рӯйгардонанд

25. Ва Мо пеш аз ту ҳеч паёмбареро нафиристодем, магар он ки ба ў ваҳӣ кардем, ки [ба мардум бигӯяд]: «Маъбуде [ба ҳақ] чуз Ман нест, пас, танҳо Маро бипарастед»

26. [Мушрикон бо ин тасаввур, ки фариштагон дуҳтарони Аллоҳ таоло ҳастанд] гуфтанд: «[Аллоҳи] Раҳмон фарзанде [барои ҳеш] баргузидааст». Ў мунаzzazaҳ аст [чунин нест, ки мепиндоранд], балки фариштагон бандагони гиромиаш ҳастанд

27. Онон ҳаргиз дар сухан бар Ў пешӣ намегузинад ва [пайваста] ба фармонаш амал мекунанд

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ  
لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهَ رَبِّ الْعَرْشِ  
عَمَّا يَصْفُونَ ﴿٢٦﴾

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ  
يُسْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

أَمْ أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهٌ لَّهٌ قُلْ  
هَاتُؤْ بُرْهَنَكُمْ هَذِهِ ذِكْرُ مَنْ  
مَعَيْ وَذَكْرُ مَنْ قَبْلِيْ بَلْ أَكَثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ  
مُّعَرْضُونَ ﴿٢٨﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  
إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ  
فَاعْبُدُونِ ﴿٢٩﴾

وَقَالُوا أَتَخْدِ الْرَّحْمَنُ وَلَدًا  
سُبْحَنَهُ وَبَلْ عِبَادُ مُكْرِمُونَ ﴿٣٠﴾

لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِالْقَوْلِ وَهُمْ يَأْمُرُهُ  
يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

28. [Аллоҳ таоло] Гузашта ва ояндаи ононро медонад ва эшон ҷуз барои касе, ки Ў писандад, шафоат намекунанд ва худ аз бими Ў ҳаросонанд

29. Ва ҳар касе аз онон бигӯяд: «Ба ҷуз ў ман [низ] маъбуд ҳастам», пас, вайро ба дузаҳ кайфар медиҳем. [Ore] Ситамгоронро чунин кайфар медиҳем

30. Оё қасоне, ки қуфр варзиданд, надиданд, ки [дарҳои неъмати] осмонҳо ва замин баста буд [на бороне меборид ва на гиёҳе мерӯид], пас, он дуро боз кардем ва ҳар чизи зиндаеро аз об падид овардем? Пас, оё имон намеоваранд?

31. Ва дар замин қӯҳҳое устувор ниҳодем, то мабодо ононро биларzonад ва дар он роҳҳое [васеъ] падид овардем, бошад, ки [дар сафарҳояшон ба мақсад] роҳ ёбанд

32. Ва осмонро сақфе маҳфуз қарор додем ва онон [мушрикон] аз [тафаккур дар] нишонаҳояш рӯйгардонанд

33. Ўст, ки шабу рӯз ва хуршеду моҳро оғарид [ва чунон муназзам соҳт, ки] ҳар як [аз инҳо] дар мадоре [муайян] шиноваранд

34. [Эй паёмбар] Мо пеш аз ту барои ҳеч башаре ҷовидонагӣ қарор надодем. Оё агар ту бимирий, онон ҷовидонанд?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَفُهُمْ  
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَتَنَّى وَهُمْ  
مِنْ حَسْنَيَّهِ مُشْفِقُونَ ﴿٦﴾

\*وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ فَإِنَّكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِيْهِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٧﴾

أَولَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءٌ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسَيْ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي حَاجَةٍ سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٩﴾

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا لَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَمَ وَالْهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي كُلِّ يَسِّحُونَ ﴿١١﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْحَلْدَ أَفَلَمْ يَرَ مِثْ قَهْمُ الْخَلِيلُونَ ﴿١٢﴾

35. Ҳар касе чашандай [таъми] марғаст ва [эй мардум] шуморо бо бадй ва неки мөозмом ва [саранчом] ба сүйи Мо бозгарданда мешавед

36. Касоне, ки куфр варзиданд, ҳар гоҳ ки туро мебинанд, фақат ба масхараат мегиранд [ва мегүянд]: «Оё ин ҳамон касест, ки аз маъбудонатон [ба бадй] ёд мекунад»? Ва ҳол он ки онон худ ёди [Аллоҳи] Раҳмонро инкор мекунанд

37. Инсон [зотан] шитобкор оғарида шудааст [ва ҳама чизро пеш аз замони муқаррараш меҳоҳад]. Ба зудӣ нишонаҳо [-и азоб]-и хешро нишонатон хоҳем дод, пас, [нузули азобро] ба шитоб наҳоҳед

38. [Кофирон] мегүянд: «Агар ростгӯед, ин ваъда [қиёмат] кай хоҳад буд?»

39. Касоне, ки куфр варзиданд, агар медонистанд замоне, ки [ба дузах меафтанд] наметавонанд [шуълаҳои] оташро аз чехраҳо ва пуштҳояшон боздоранд ва [аз сўйи ҳеч кас] ёрӣ намешаванд [ҳаргиз ин гуна шитобон азобро намехостанд]

40. Балки [оташ чунон] ногаҳонӣ ба онон мерасад ва эшонро [чунон саргашта ва] мабҳут мекунад, ки на метавонанд онро [аз худ] дафъ кунанд ва на муҳлати [тавба] ба онон дода мешавад

كُلُّ نَفْسٍ ذَلِيقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ  
بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَتَّهَّى وَإِلَيْنَا  
تُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾

وَإِذَا رَءَاكُمْ أَذْنِينَ كَفَرُوا إِنْ  
يَتَحْجِدُونَكُمْ إِلَّا هُرُوا أَهْدَى الَّذِي  
يَذْكُرُ عَالَمَتُكُمْ وَهُمْ بِذَكْرِ  
الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾

خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ  
سُأْوِرِيَكُمْ عَاءِيَتِيَ فَلَا  
تَسْعَجِلُونَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِيَ ﴿٢٩﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا  
يَكُنُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ أَنَّارَ وَلَا  
عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ ﴿٣٠﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةً فَنَبْهَهُمْ فَلَا  
يَسْطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ  
يُنَظَّرُونَ ﴿٣١﴾

41. Яқинан, паёмбарон пеш аз ту [низ] мавриди тамасхур қарор гирифта буданд, пас, бар сари касоне, ки онҳо [азобҳои илоҳӣ]-ро ба ришханд мегирифтанд, ҳамон чизе омад, ки масхарааш мекарданд

42. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Чи касе шуморо дар шабу рӯз аз [азоби Аллоҳӣ] Раҳмон нигоҳ медорад? Балки [ҳақ ин аст, ки] онон аз ёди Парвардигорашон рӯйгардонанд

43. Оё онон маъбудоне доранд, ки [метавонанд] дар баробари Мо аз эшон дифоъ кунанд? [Ҳаргиз!] Онон на метавонанд худро ёрӣ диханд ва на аз [азоби] Мо дар амонанд

44. Балки [Mo] онон ва падаронашонро [аз неъматҳои дунявиӣ] баҳраманд соҳтем, то умрашон ба дарозо қашид [ва мағрур шуданд]. Оё намебинанд, ки Mo [ҳамвора] ба суроғи замин меоем ва онро аз ҳар тараф мекоҳем [ва мардумашро нобуд мекунем]? Пас, оё онон [бар қудрати Аллоҳ таоло] пирӯзанд?

45. Бигӯ: “Ман фақат шуморо ба василаи ваҳӣ [аз азоби илоҳӣ] бим медиҳам” ва [-ле] чун ба қарон бим дода шавад, даъвати [ҳақ]-ро намешунаванд

46. Агар андаке аз азоби Парвардигорат ба онон бирасад, ҳатман, мегӯянд: “Эй вой бар мо [ки], яқинан, ситамгор будаем!”

وَلَقَدِ أَسْتَهْزَئِ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ  
فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ  
كَانُوا يَهُونُ بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ ﴿٤١﴾

فُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ  
الرَّمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذَكْرِ رَبِّهِمْ  
مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ ثُغْرٌ تَمَعَّهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا  
يَسْتَطِعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ  
مَنَا يُصْحِحُونَ ﴿٤٣﴾

بَلْ مَتَعَنَّا هَؤُلَاءِ وَعَابَاءُهُمْ حَتَّى  
ظَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا  
نَأْتَى الْأَرْضَ نَقْصًا مِنْ أَكْلَرَافَهَا  
أَفَهُمُ الْغَنَبُونَ ﴿٤٤﴾

فُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ  
الْقُصْمُ الْكُلُّ عَاءٌ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

وَلَئِنْ مَسْتَهْمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ  
رَتِيكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِنَّ إِنَّا كُنَّا  
ظَلِيلِينَ ﴿٤٦﴾

47. Рӯзи қиёмат Мо тарозуҳои адпро [барои ҳисобрасӣ дар миён] мениҳем, пас, ба ҳеч кас [камтарин] ситаме намешавад ва агар [кирдорашон] ҳамсанги донаи хардале бошад, онро [ба ҳисоб] меоварем ва кофист, ки Мо ҳисобрас бошем

48. Ба ростӣ, Мо ба Mӯсо ва Ҳорун китоб [Таврот] додем ва [ин китоб] барои парҳезкорон равшаний ва андарзе аст

49. [Ҳамон] касоне, ки дар ниҳон аз Парвардигорашион метарсанд ва аз қиёмат бимноканд

50. Ва ин [Қуръон] панди мубораке аст, ки онро нозил кардем. Оё [боз ҳам] инкораш мекунед?

51. Ва бе тардид, пеш аз он Мо ба Иброҳим [рушди фикрӣ ва] ҳидояташро ато кардем ва ба [шоистагиҳои] ў доно будем;

52. Он гоҳ ки ба падари худ ва қавмаш гуфт: “Ин мұчассамаҳо чист, ки ба парастиши онҳо истодаед?”

53. Онон гуфтанд: “Мо падаронамонро дидем, ки онҳоро мепарастиданд”

54. [Иброҳим] Гуфт: “Ҳатман, шумо ва падаронатон дар гумроҳии ошкор будаед”

وَنَصَعُ الْمَوَزِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمٍ  
الْقِيَمَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا  
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرَدَلٍ  
أَئِنَّا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٣٧﴾

وَلَقَدْ أَئَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ  
الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكْرًا  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهِم بِالْغَيْبِ وَهُم  
مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٣٩﴾

وَهَذَا ذَكْرٌ مُبَارِكٌ أَنَّ لَنَّهُ أَفَاتُمْ  
لَهُو مُنْكِرُونَ ﴿٤٠﴾

\*وَلَقَدْ أَئَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشَدًا وَمِنْ  
قَبْلٍ وَكَذَّا بِهِ عَلِيهِنَّ ﴿٤١﴾

إِذْ قَالَ لِأَجَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ  
الْتَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا  
عَلِكُمُونَ ﴿٤٢﴾

قَالُوا وَجَدْنَا إِمَامَنَا لَهَا عَبِيدِينَ ﴿٤٣﴾  
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَإِمَامُكُمْ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٤﴾

55. Оон гуфтанд: “Оё [сухани] ҳақ бароямон овардай ё шухй мекунй?”

قَالُواْ أَجِئْنَا بِالْحُقْقِيْ أَمْ أَنْتَ مَنْ  
أَلْلَعِيْنَ ﴿٦٦﴾

56. Ў гуфт: “Балки [суханам ҳақ аст] Парвардигоратон парвардигори осмонхо ва замин аст, ҳамон ки онхоро падид овардааст ва ман бар ин [сухан] гувоҳам”

57. Ва [бо худ гуфт] “Ба Аллоҳ таоло савганд, пас аз он ки пушт кардед ва [ба ҷашн] рафтед, барои [нобудии] бутҳоятон тадбирае меандешам”

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ الْسَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى  
ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِيْدِيْنَ ﴿٦٧﴾

58. Пас [дар ғиёби бутпарамон] ҳамаи онхоро ба ҷуз [бути] бузургашон бишакст, шояд, ба суроғи он бираванд [то ҳақоикро барояшон бозгӯ кунад]

وَتَأْلِهَ لَأَكِيدَنَ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ  
أَنْ تُولُوْ مُدْبِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

59. [Вақте онон бутхонаро чунин диданд] Гуфтанд: “Чи касе бо маъбудони мо чунин кардааст? Ҳатман, ў ситамгор аст”

فَجَعَلَهُمْ جُنَاحًا إِلَّا كَيْرَأَ لَهُمْ  
لَعْلَهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٦٩﴾

60. [Бархе] Гуфтанд: “Мо шунидем ҷавоне, ки ўро Иброҳим мегӯянд, аз онҳо [ба бадӣ] ёд мекунад”

قَالُواْ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَنَا إِنَّهُ  
لَيْسَ الظَّلَمِيْنَ ﴿٦١﴾

61. Гуфтанд: “Пас ўро дар баробари дидагони мардум биёваред, бошад, ки [бар эътирофааш ба ғуноҳ] гувоҳ бошанд”

قَالُواْ سَمِعَنَا فَقَيْ يَدْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ  
إِنَّرَاهِيْمُ ﴿٦٢﴾

62. [Вақте Иброҳимро оварданд] Гуфтанд: “Эй Иброҳим, оё ту ин [кор] - ро бо маъбудони мо кардай?”

قَالُواْ إِنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَنَا  
لَعْلَهُمْ يَشَهِدُونَ ﴿٦٣﴾

63. Ў гуфт: “Балки [бути] бузургашон чунин кардааст. Агар сухан мегӯянд, аз онҳо бипурсед»

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَيْرَهُمْ هَذَا  
فَسَكُلُوهُمْ إِنْ كَانُواْ يَنْطِمُونَ ﴿٦٤﴾

64. Он гоҳ [онон] ба худ омаданд ва [ба яқдигар] гуфтанд: “Воқеан, шумо [мушрику] ситамгоред”

65. Сипас [боз ҳам] сар ба душманӣ ва инкор бардоштанд [ва гуфтанд] “Ту хуб медонӣ, ки инҳо сухан намегӯянд”

66. [Иброҳим] гуфт: “Оё ба ҷойи Аллоҳ таоло чизҳоеро мепарастед, ки на суде бароятон дорад ва на зиёне ба шумо мерасонад?

67. Вой бар шумо ва бар он чи ба ҷойи Аллоҳ таоло мепарастед! Оё намеандешед?”

68. Онон гуфтанд: “Агар меҳоҳед [барои мӯҷозоташ] коре кунед, ўро бисӯзонед ва маъбудонатонро ёрӣ дихед”

69. [Саранҷом ўро дар оташ андохтанд, вале Мо] Гуфтем: “Эй оташ, бар Иброҳим сард ва саломат бош”

70. Ва хостанд барои [нобудии ў найрангे ба кор баранд, вале Мо ононро зиёнкортарин [мардум] соҳтем

71. Ва ў ва Лутро [бо ҳичрат] ба сарзамине, ки барои ҷаҳониён дар он баракат ниҳодаем [Шом], начот додем

72. Ва Исҳоқ ва [навааш] Яъқубро [ниҳ ба унвони бахшиш] афзунӣ ба ў бахшидем ва ҳамагиашонро [афроде] шоиста гардонидем

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا  
أَغْنِيُّ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

ثُمَّ تُكَسُّوْ عَلَىٰ رُؤْسِهِمْ لَقَدْ  
عَلِمْتَ مَا هَذُولَآءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

قَالَ أَفَقَاتَبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا  
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

أَفِ لَكُمْ وَلِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنَّا لَا نَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

قَالُوا حَرَقُوهُ وَأَنْصُرُوا إِلَيْهِتُكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ فَاعْلِيَّنِ ﴿٦٨﴾

فُلَّا يَنْتَرُ كُوْنِي بَرَدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ  
إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ  
أَلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي  
بَرَكَتَا فِيهَا لِلْعَلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَابِلَةَ  
وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

73. Ва ононро пешвоёне қарор додем, ки ба фармони Мо [мардууро] ҳидоят мекарданд ва анчоми корҳои нек ва барпо доштани намоз ва адои закотро ба эшон ваҳӣ кардем ва онон [ҳама] парастишгари Мо буданд

74. Мо ба Лут [ичозати] қазоват ва илм [-и дин] додем ва ўро аз шахре, ки [сокинонаш] аъмоли зишт [-у палид] анҷом медоданд, начот бахшидем. Ба ростӣ, ки онон гурӯҳе палид ва нофармон буданд

75. Ва ўро дар раҳмати худ ворид кардем. Бе гумон, ў аз шоистагон буд

76. Ва Нуҳро [ёд кун] ҳангоме ки пештар [аз соири паёмбарон моро] нидо дод. Пас, Мо [низ дуои] вайро иҷобат кардем, он гоҳ ў ва хонадонашро аз андуҳи бузург начот додем

77. Ва дар баробари қавме, ки оёти Моро дурӯғ ангошта буданд, ёриаш кардем. Бе тардид, онон гурӯҳи бадкирдоре буданд, пас, ҳамагиашонро ғарқ кардем

78. Ва [ёд кун аз] Довуд ва Сулаймон он гоҳ ки дар бораи киштзоре доварӣ мекарданд, ки гӯсфандони қавм шабона дар он чарида буданд ва Мо бар доварии онон гувоҳ будем

وَجَعَلْنَاهُمْ أَلِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا  
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةَ وَإِتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا  
عَبْدِينَ

وَلُوطًا مَاتَتْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرِيْبَةِ أَلَّا تَكُونَ  
تَعْمَلُ الْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا  
سَوْءَ فَسِيقِينَ

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ  
الصَّالِحِينَ

وَبُوحا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا  
لَهُ وَفَتَجَيَّبَتْهُ وَأَهْلُهُ وَمِنَ الْكَرْبَلَاءِ  
الْعَظِيمِ

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا  
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُكَانَ فِي  
الْحُرْبِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنِمَ الْقَوْمُ  
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِيدِينَ

79. Пас, он [ҳақиқат]-ро ба Сулаймон фаҳмонидем ва ба ҳар як аз онон паёмбарй ва дониш [-и амал ба аҳкоми дин] ато кардем ва күхҳо ва парандагон дар хидмати Довуд гумоштем, ки [ҳамроҳ бо ў Парвардигорро] тасбех мегуфтанд ва Мо будем, ки ин [ҳама]-ро анчом додем

80. Ва ба ў сохтани зиреҳро омӯхтем, то шуморо аз [осеби] чангҳоятон ҳифз кунад. Пас, оё шукр мегузоред?

81. Ва тундбодро барои Сулаймон [ба хидмат гумоштем], ки ба фармони ў ба сўйи сарзамине, ки дар он баракат ниҳода будем [Шом], равон буд ва мо бар ҳар чиз доно будем

82. Ва [низ] аз шаётин қасонеро [гумоштем], ки барояш ғаввосӣ мекарданد [ва ҷавоҳир меоварданد] ва корҳое ғайр аз ин [низ] анчом медоданд ва мо муроқиби [рафтор ва төъдоди] онон будем

83. Ва Аюбро [ёд кун] он гоҳ ки Парвардигораширо [ҷунун ниҳо дод: “Ранҷ [-у беморӣ] ба ман расидааст ва Ту меҳрубонтарини меҳрубононӣ”]

84. Пас, Мо [дуои] ўро иҷобат кардем ва ранҷеро, ки ба ў расида буд, бартараф соҳтем ва ҳонаводааш ва [низ төъдоде] ҳаммонандашонро ба ҳамроҳи онон ба вай бозгардонидем, [то] раҳмате аз ҷониби Мо ва панде барои парастишгарон бошад

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنٌ وَكَلَّا إِاتَّيْنَا  
حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخْرَنَا مَعَ دَارُودَ  
الْجِبَالَ يُسَيِّحَنَ وَالظَّيْرَ وَكُنَّا  
فَعَلِيَّنَ ﴿٧٦﴾

وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ أَبُوِينَ لَكُمْ  
إِلْحَصْنَكُمْ مِنْ يَأْسِكُمْ فَهُلْ  
أَنْثُمْ شَكَرُونَ ﴿٧٧﴾

وَلِسُلَيْمَنَ الْرَّيْحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي  
يَأْمُرُوهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَتْ  
فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيَّنَ ﴿٧٨﴾

وَمِنْ الْشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوِضُونَ لَهُ  
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا  
أَهُمْ حَفَظِيْنَ ﴿٧٩﴾

\*وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلِّي مَسَيَّرٍ  
الْضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ ﴿٨٠﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَشْفَنَا مَا يَهِيَ مِنْ  
ضَرٍّ وَعَانَتْهُ أَهْلُهُ وَوَيْلُهُمْ مَعْهُمْ  
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكْرَى  
لِلْعَبْدِيْنَ ﴿٨١﴾

85. Ва [ёд кун аз] И smoил ва Идрис ва Зу-л-кифл, ки ҳамагӣ аз шикебоён буданд

86. Ва [Mo] оноро дар раҳмати хеш ворид кардем. Бе тардид, онон аз шоистагон буданд

87. Ва [ёд кун аз] Зу-н-нун [Юнус] он гоҳ ки ҳашмгин [аз миёни қавмаш] рафт ва чунин пиндошт, ки Mo ҳаргиз бар ў танг намегирэм [ва ба хотири ин кор мӯҷозоташ намекунем]. Пас, [вақте моҳӣ ўро фурӯ бурд] дар торикиҳо ниҳодод, ки: “[Парвардигоро] Ҳеч маъбude [ба ҳақ] ҷуз ту нест. Ту мунаzzâҳӣ. Бе тардид, ман аз ситамгорон будаам”

88. Пас дуояшро иҷобат кардем ва аз андуҳ начоташ додем ва мӯъминоноро [ниҳ] ин чунин начот медиҳем

89. Ва [ёд кун аз] Закариё, он гоҳ ки Парвардигорашро [ин гуна] ниҳодод: “Парвардигоро, маро танҳо [ва бефарзанд] магзор ва ту беҳтарин бозмондай [ворисонӣ]”

90. Пас, дуояшро иҷобат кардем ва Яҳёро ба ў бахшидем ва ҳамсарашро [ки нозо буд] барояш шоиста [ва омодаи бордорӣ] намудем. Онон ҳамвора дар корҳои хайр мешитофтанд ва дар ҳоли биму умед Моро меҳонданд ва пайваста барои Mo [фармонбардор ва] фурӯтан буданд

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ  
كُلُّ مَنِ الْصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

وَذَا الْثُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَقَلَّ  
أَن لَّن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي  
الظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ  
الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّانَاهُ مِنَ الْغَمَّ  
وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

وَزَكَرْيَاءُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَرَبَّ لَهُ  
نَذَرَنِي فَرَدَّاً وَأَنَّتِ خَيْرُ  
الْوَرِثَيْنِ ﴿٨٩﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى  
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا  
يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا  
رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَكَانُوا لَنَا حَلِشِعِينَ

91. Ва [ёд кун аз Марям] зане, ки домани худро пок нигоҳ дошт ва [Мо] аз рӯҳи хеш дар [вучуди] ў дамидем ва ў ва писарашибарои ҷаҳониён нишонае [аз қудрати илоҳӣ] қарор додем

92. [Эй мардум] Ба ростӣ, ин оини шумо оини ягона [ва асосёфта бар яктонастӣ] аст ва Ман Парвардигоратон ҳастам, пас, Маро бипарастед

93. Ва [мардум] миёни худ дар амири [дин]-ашон фирқа-фирқа шуданд; [вале саранҷом] ҳамагӣ ба сӯи Мо бозмегарданд

94. Пас, ҳар ки корҳои шоиста анҷом дихад ва муъмин бошад, дар баробари кӯшиши ў носипосӣ наҳоҳад шуд ва Мо корҳояшро менависем

95. Ва [мардуми] ҳар шаҳреро, ки [бар асари куфру гуноҳ] нобудаш кардем, маҳол аст, ки [битавонанд ба қасди тавба ба дунё] бозгарданд

96. То замоне, ки [садди] Яъчучу Маъчӯҷ кушода шавад ва онон аз ҳар баландӣ [ва тепае] шитобон сарозер гарданд

97. Ва ваъдаи ҳақ [қиёмат] наздик гардад. Пас, дар он ҳангом ҷашмҳои қасоне, ки қуфр варзиданд, [аз шиддати ваҳшат] хира мемонад [ва мегӯянд]: “Эй вой бар мо! Ҳатман, мо аз ин [ҳодиса] дар ғафлат будем! Балки [кофиру] ситамгор будем”

وَالَّتِي أَحْصَسْتُ فِرْجَهَا فَنَفَخْتُ  
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا  
إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّا  
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ﴿٤٣﴾

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا  
رَجِعُونَ ﴿٤٤﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْصَّالِحَاتِ وَلَا  
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارَانِ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا  
لَهُوَ كَتَبْيُونَ ﴿٤٥﴾

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا  
يَرْجِعُونَ ﴿٤٦﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتِ يَأْجُوجُ وَأَجْجُوجُ  
وَهُمْ مَنْ كُلُّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٤٧﴾

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحُقُّ فَإِذَا هِيَ  
شَخْصَةٌ أَبْصَرُ الْأَذْيَنَ كَفَرُوا  
يَوْنَئِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا  
بَلْ كُنَّا ظَلِيلِيْنَ ﴿٤٨﴾

98. [Ба онон гуфта мешавад] “Хатман, шумо ва он чи ки ба چой Аллоҳ таоло мепарастед, ҳезуми дузахед, [ва ҳамагӣ] дар он ворид ҳоҳед шуд”

99. Агар ин бутҳо маъбудоне [ба ҳақ] буданд, ҳаргиз вориди он намешуданд ва ҳол он ки ҳамагӣ дар он [азоби сӯзон] ҷовидонанд

100. Дар он ҷо нолаҳое [дарднок] доранд ва [аз шиддати дарду тарс] ҷизе намешунаванд

101. Касоне, ки пештар аз ҷониби Mo ба эшон ваъдаи наку [бихишт] дода шудааст, яқинан, аз он [азоб] дур нигаҳ дошта мешаванд

102. Онон садои он [оташи ҳавлнок ва фарёдҳои дузахиён]-ро намешунаванд ва дар он чи майл дошта бошанд, ҷовидона [дар осоиш] ҳастанд

103. Ваҳшати бузурги [қиёмат] андуҳгинашон намесозад ва фариштагон ба истиқболашон меоянд [ва мегӯянд]: «Ин ҳамон рӯзест, ки ба шумо ваъда дода мешуд»

104. Рӯзе, ки осмонро чун туморе навишташуда дар ҳам мепечем, [ва] ҳамон гуна ки нахустин [бор] оғаринишро оғоз кардем, [бори дигар] онро бозмегардонем. [Ин] Ваъдае аст бар уҳдаи Mo, ки ҳатман, анҷомаш ҳоҳем дод

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

حَسْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٨﴾

لَوْ كَانَ هَذِهِ لَا إِلَهَّ مَا وَرَدُوهَا

وَكُلُّ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٩﴾

أَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا

يَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتُ لَهُمْ مِنَ الْجُنُونِ

أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَّدُونَ ﴿١١﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيبَهَا وَهُمْ فِي مَا

أَشْتَهِتُ أَنفُسُهُمْ خَلِيلُونَ ﴿١٢﴾

لَا يَجِزُّهُمُ الْفَرَغُ الْأَكْبَرُ

وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلِكِيَّةُ هَذَا يَوْمُكُمْ

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٣﴾

يَوْمَ نَظُرِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ

لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ

تُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا

فَعَلَيْنَا ﴿١٤﴾

105. Ва ба ростй, пас аз Таврот дар Забур навиштем, ки: «Замиро бандагони шоистаам ба ирс мебаранд»

106. Бе гумон, дар ин [сухан ибрату] паёми равшане барои парастишгарон аст

107. Ва [эй Мухаммад] туро чуз раҳмате барои ҷаҳониён нағиристодем

108. Бигӯ: «Дар ҳақиқат, ба ман ваҳӣ мешавад, ки: «Бе тардид, маъбуди шумо маъбуде ягона аст. Пас, оё таслим [-и даъвати ҳақ] мешавед?»

109. Пас, агар рӯйгардон шуданд, бигӯ: «Ман [ҳамаи] шуморо ба таври яксон огоҳ кардам [ва дар бораи азоби илоҳӣ ҳушдор додам] ва намедонам, он чи ки ба шумо ваъда дода мешавад, наздик аст ё дур»

110. Яқинан, ў сухани ошкоро медонад ва он чиро [дар дили хеш] пинҳон мекунед, [низ] медонад

111. Ва намедонам, шояд ин [таъхири азоб мояи] озмоиш ва баҳрамандии шумо то муддате [муайян] бошад»

112. [Паёмбар] Гуфт: «Парвардигоро, [байни мо ва кофирон] ба ҳақ доварӣ кун ва Парвардигори мо [Аллоҳи] Раҳмон аст, ки дар баробари он чи [аз қуфру ширк] мегӯед, аз ў ёрӣ меҳоҳем»

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ  
أَذْكَرْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي  
الصَّالِحُونَ ﴿١٥﴾

إِنَّ فِي هَذَا لِبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَنِ الْبَيْنَ ﴿١٦﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  
لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

فُلِ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَّاهُ كُمْ  
إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٨﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ إِذَا نُشْرُكْ عَلَيْ  
سَوَاعِدٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ  
مَا تُوعَدُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّهُ وَيَعْلَمُ أَجْهَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ  
مَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٠﴾

وَإِنْ أَذْرِي لَعْلَهُ فِتْنَةً لَكُمْ  
وَمَنْتَهُ إِلَى حِينٍ ﴿٢١﴾

فَلَرَبِّ أَحْكَمْ بِالْحُقْقِ وَرَبُّنَا  
أَرَحَمُنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْ مَا  
تَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

## Сураи Ҳач الحج

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Эй мардум, аз Парвардигоратон парво кунед. Бе тардид, зилзилаи қиёмат амри бузурге аст
2. Рӯзе, ки онро мебинед, [он чунон ваҳшатнок аст, ки] ҳар модари ширдехе [фарзанди] ширхорашро фаромӯш мекунад ва ҳар [мавҷуди] бордоре ҷанини худро [бар замин] мениҳад ва мардуимро маст мебинӣ, дар ҳоле ки маст нестанд, балки азоби Аллоҳ таоло шадид аст
3. Ва аз [миёни] мардум қасе ҳаст, ки бидуни [ҳеч] донише дар бораи Аллоҳ таоло мучодала мекунад ва аз ҳар шайтони саркаше пайравӣ менамояд
4. [Дар қазои илоҳӣ бар шайтон] Муқаррар шудааст, ҳар ки ўро ба дӯстӣ бигираад, ҳатман, гумроҳаш месозад ва ба азоби оташ мекашонад

يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّ  
رَبَّكُمْ لَهُ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

يَوْمَ تَرَوُهَا تَدْهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ  
عَمَّا أَرَضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ  
حَمَلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَّى  
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ  
اللَّهِ شَدِيدٌ ②

وَمَنْ أَنْتَسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ  
بِعَيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ  
مَرِيدٌ ③

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ وَ  
يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ  
السَّعِيرٌ ④

5. Эй мардум, агар дар бораи барангехта шудан [дар қиёмат] тардид доред, пас, [бидонед, ки] бе тардид, Мо шуморо аз хок офариDEM, сипас аз нутфа ва он гоҳ аз хуни басташуда, сипас аз порагӯште шаклӯфта ва [баъзан] шаклнёёфта, [чунин кардем] то [қудрати хешро] бароятон ошкор созем; ва ҳар чиро ки бихоҳем, то муддате муайян дар раҳим [-и модарон] нигаҳ медорем, он гоҳ шуморо ба сурати навзоде берун меоварем, сипас [парвариш меёбед] то ба ҳадди рушд [ва булуғи] худ бирасед ва аз шумо касе ҳаст, ки [дар даврони ҷавонӣ] мемираდ ва касе низ ҳаст [ки он қадар умр мебинанд, то] ба ниҳояти фурӯтани [ва кӯҳансолӣ] мерасад, ҷунонки пас аз [он ҳама] дониш [ҳамаро фаромӯш мекунад ва] ҷизе намедонад. Ва [аммо мисоле дигар] заминро ҳушкида мебинӣ, вале ҷун оби [борон] бар он фурӯ мифириstem, ба ҷунбиш дармеояд ва рушд мекунад ва аз ҳар навъ [гиёҳи] зебое мерӯенad

6. Ин [шигифтиҳои хилқат] аз он рӯст, ки [бидонед] Аллоҳ таоло ҳақ аст ва ўст, ки мурдагонро зинда мекунад ва ў бар ҳар коре тавоност

7. Ва ин ки қиёмат омаданӣ аст [ва] тардide дар он нест ва ин ки Аллоҳ таоло [ҳамаи] қасонеро, ки дар гӯрҳо ҳастанд, бармеангезад

يَأَيُّهَا أَنْتَ أَنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ  
مِنَ الْبَعْثِ قَاتِلًا حَلْفَنَكُمْ مِنْ  
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  
ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ  
لِتَبَيَّنَ لَكُمْ وَقُرْبُرِ فِي الْأَرْحَامِ مَا  
نَشَاءَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمٍّ ثُمَّ  
خُرْجِكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا  
أَسْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى  
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا  
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ  
وَأَثْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ دُيْجِي  
الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

وَأَنَّ السَّاعَةَ مَاتِيَّةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا  
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

8. Ва аз мардум касе ҳаст, ки бидуни ҳеч дониш ва ҳидоят ва китоби равшанибахше дар бораи Аллоҳ таоло мучодала меқунад

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ  
بِعَيْرٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ  
مُّنِيبٌ ﴿١﴾

9. [Аз рӯйи такаббур] Сари хеш бармегардонад, то [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳ созад. Барои ў дар ин дунё расвой ва хорӣ аст ва рӯзи қиёмат [низ] азоби оташи сӯзонро ба ў мечашонем

ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ لَهُ وَ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَنُذِيقُهُ وَ  
يَوْمَ الْقِيَمةِ عَذَابَ الْحُرِيقِ ﴿٢﴾

10. Ин [кайфар] ба сазои корҳоест, ки аз пеш фиристодааст ва Аллоҳ таоло ҳаргиз нисбат ба бандагон [-и худ] ситамгор нест

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٣﴾

11. Ва аз [миёни] мардум касе ҳаст, ки Аллоҳро бо тардид мепараастад [ва имонаш заиф аст], пас, агар хайре ба ў бирасад, [дилаш] ба он ором мегирад [ва бар имонаш бокӣ мемонад] ва агар балое [барои озмоиш] ба ў бирасад, рӯ мегардонад [ва ба қуфр бозмегардад]. Ў дар дунё ва охират зиён кардааст. Ин ҳамон зиёни ошкор аст

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ  
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ أَطْمَانَ  
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ  
وَجْهِهِ خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ  
هُوَ الْحُسْنَانُ الْمُبِينُ ﴿٤﴾

12. [Инсони кофир] Ба ҷойи Аллоҳ таоло чизеро меҳонад, ки на ба ў зиёне мерасонад ва на суде мебахшад. Ин ҳамон гумроҳии дуру дароз аст

يَدْعُوا مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ  
وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ  
الْبَعِيدُ ﴿٥﴾

13. Ў касеро меҳонад, ки қатъан, зиёнаш наздиктар аз судаш мебошад ва чи бад дӯст ва чи бад ҳамдаме аст!

يَدْعُوا لَمَنْ صَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ  
نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمُؤْلَى وَلَيْسَ  
الْعَشِيرُ ﴿٦﴾

14. Бе тардид, Аллоҳ таоло касонеро, ки имон овардаанд ва корҳое шоиста анҷом додаанд, ба боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло он чиро, ки меҳоҳад, анҷом медиҳад

15. Касе, ки гумон мекунад, ки Аллоҳ таоло ў [паёмбар]-ро дар дунё ва охират ҳаргиз ёрӣ наҳоҳад кард [ва акнун ҳимояти Аллоҳро мебинад ва ҳашмгин аст], пас, бояд реسمоне ба сақф [-и хонааш] биёвездад ва [худро дор бизанад, то роҳи нафас]-ро қатъ кунад [ва то сарҳади марг пеш равад], он гоҳ бингарад, ки оё [ин гуна фанду] найранги ў ҳашмашро аз миён мебарад

16. Ва бад-ин гуна Мо ин [Куръон]-ро [ба сурати] оёте равшан нозил кардем ва Аллоҳ таоло ҳар киро ҳоҳад, ҳидоят мекунад

17. Касоне, ки имон овардаанд ва касоне, ки яхудӣ шуданд ва собеон [фитратгароён] ва масехиён ва зартушиён ва касоне, ки ширк варзиданд, яқинан, рӯзи қиёмат Аллоҳ таоло миёнашон доварӣ мекунад. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар ҳар чизе гувоҳ аст

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْأَذْنَىءَ عَامَّوْا  
وَعِمِّلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا  
يُرِيدُ ﴿١٥﴾

مَنْ كَانَ يَطْلُنَ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ  
فِي الْأَنْتِيَاءِ وَالْآخِرَةِ فَلَيَمْدُدْ بِسَبِّ  
إِلَى أَسْمَاءَ ثُمَّ لِيَقْطُعْ فَلَيَنْظُرْ هَلْ  
يُدْهِنَ كَيْدُهُ وَمَا يَغْيِيْظُ ﴿١٦﴾

وَكَذَلِكَ أَنَّ لَنْهُ عَائِيَتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ  
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ عَامَّوْا وَالَّذِينَ هَادُوا  
وَالصَّابِرِيَّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْوَسَ  
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَنْهِيْ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٨﴾

18. Оё надидй, ки ҳар ки дар осмонхо ва ҳар ки дар замин аст ва хуршед ва моху ситорагон ва құхқо ва дарахтон ва چунбандагон ва бисёре аз мардум барои Аллоҳ таоло сачда мекунанд? Ва бисёре низ ҳастанд, ки [дар натиҷаи сарпечй аз парастиш фармони] азоб бар онон таҳаққуқ ёфтааст ва ҳар ки Аллоҳ таоло хораш созад, касе гиромиаш намедорад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад анҷом медиҳад

19. Ин ду [гурӯҳи муъмин ва кофир] душманони яқдигаранд ва дар бораи Парвардигорашон ситеz мекунанд. Пас қасоне, ки қуфр варзиданд, барояшон ҷомаҳое аз оташ буридаанд [ва] аз болои сарашон [бар онон] оби ҷӯшон мерезанд

20. Он чи дар дарунашон ҳаст ва [низ] пӯстҳояшон бо он гудохта мешавад

21. Ва барояшон гурзҳои оҳанин [муҳайё] аст

22. Ҳар гоҳ бихоҳанд, аз [шиддати] андуҳ аз он ҷо [дузах] хориҷ шаванд, ба он бозгардонда мешаванд ва [ба онон гуфта мешавад]: «Азоби сўзонро бичашед»

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنِ فِي  
الْأَسْمَاءِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ  
وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُومُ  
وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَيْرٌ  
مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ  
الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْنِنُ اللَّهَ فَمَا لَهُ  
مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا  
يَشَاءُ ﴿١٨﴾

\*هَذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي  
رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ  
ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ  
رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

يُصَهِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ  
وَالْجَلُودُ ﴿٢٠﴾

وَلَهُمْ مَقَمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾  
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَئْرُجُوا مِنْهَا مِنْ  
غَمِّ أَعْيَدُوا فِيهَا وَدُوْقُوا عَذَابَ  
الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

23. Бе тардид, Аллоҳ таоло касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ба боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки аз зери [дараҳтони] он чӯйборҳо ҷорӣ аст. Дар он ҷо ба дастабандаҳое аз тилло ва марворид ороста мешаванд ва либосашон дар он ҷо абрешим аст

24. Ва [дар дунё] ба сӯйи гуфтори пок [тавҳиду тақбир] ҳидоят мешаванд ва ба роҳи сутуда [ислом] роҳнамой мекарданд

25. Бе гумон, касоне, ки куфр варзиданд ва [монанди мочарои Ҳудайбия мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд [азобе дарднок дар пеш доранд] ва Масҷиду-л-ҳаром, ки онро барои мардум [қиблა ва ибодатгоҳ] қарор додем, муқиму мусоғир дар он яксонанд ва ҳар ки дар он ҷо бо ситамгорӣ [ва гуноҳ] инҳироф бихоҳад, аз азобе дарднок ба ў мечашонем

26. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки маҳалли хона [-и Каъба]-ро барои Иброҳим таъйин кардем [ва гуфтем], ки: «Чизеро шарики Ман қарор надех ва хонаамро барои тавофкунандагон ва қиёмкунандагон ва рукуъкунандагон [ва] саҷдакунандагон пок гардон

27. Ва байни мардум барои [адои] ҳаҷ ниҳо бидех, то пиёда ва [савор] бар ҳар [василаи сафар ё] шутури лоғаре аз ҳар роҳи дуре ба сӯят биёянд

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْأَذْنَىءَ عَامَّوْا  
وَعِمَّلُوا الصَّلِيْحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُجْلَوْنَ فِيهَا مِنْ  
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ  
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

وَهُدُرًا إِلَى الظَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ  
وَهُدُرًا إِلَى صَرَطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي  
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْفُ  
فِيهِ وَالْبَادَّ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَاجَةِ  
يُظْلَمُ نُدْقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ  
أَنْ لَا شُرِكَّ يَشْرِكُ بِي شَيْئًا وَظَاهِرٌ بَيْتُهُ  
لِلظَّالِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ  
السُّجُودُ ﴿٢٦﴾

وَأَذْنَنَ فِي الْأَثَابِ يَا لَحْجَ يَا ثُورَكَ  
رِجَالًا وَعَانِي كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَ مِنْ  
كُلِّ فَجْعٍ عَيْقِيٍّ ﴿٢٧﴾

28. То шоҳиди манофеи [гуногуни] хеш бошанд ва дар рӯзҳое муйян [ба ҳангоми қурбонӣ] номи Аллоҳро бар чаҳорпоёне, ки ба онон рӯзӣ додаем, ёд кунанд. Пас, аз [ѓӯши] он бихӯред ва ба дармондаи тиҳидаст [низ] гизо бидиҳед

29. Сипас бояд олудагиҳояшонро бартараф созанд ва ба назрҳои хеш вафо кунанд ва [гирдогирди] ин хонаи кӯҳан [Қаъба] тавоғ кунанд

30. [Аҳком ва маносики ҳаҷ] Ин аст ва ҳар ки [муҳаррамот ва] муқаррапоти илоҳиро бузург дорад, ин [кор] назди Парвардигораш барои ўбехтар аст ва [эй мардум] чаҳорпоёне барои [масрафи] шумо ҳалол шудааст, магар он чи [хукмаш] бар шумо хонда мешавад. Пас, аз бутҳои палид дурӯй кунед ва аз гуфтори ботил [ва дурӯғ] иҷтиноб намоед

31. Дар ҳоле ки [бандаи муҳлиси Аллоҳ таоло ва] ҳақгаро бошед ва ба ў ширк наварзед ва ҳар ки ба Аллоҳ таоло ширк варзад, чунон аст, ки гӯй аз осмон фурӯ афтад ва мурғони [шикорӣ] вайро бираобоянд ва бод ўро ба ҷойе дур бияндозад

32. [Хукми ҳаҷ] Ин аст ва ҳар ки дастурҳои динӣ ва илоҳиро бузург бишморад, яқинан, ин [бузургдошт нишонае] аз парҳезкории дилҳост

لَيَسْهُدُوا مَنْفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ

اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَكُلُوا

مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۚ ۲۶

ثُمَّ لَمْ يُقْضُوا نَفَاهُمْ وَلَيُوْفُوا نُذُورَهُمْ

وَلَيَنْظُوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ ۲۷

ذَلِكُ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْكَاتِ اللهِ فَهُوَ

خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّ لَكُمْ

الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَّلِ عَلَيْكُمْ

فَاجْتَبَيْوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَنِ

وَاجْتَبَيْوْا قَوْلَ الرُّزُورِ ۚ ۲۸

حُنَفَاءُ اللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ

يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانُتَا حَرَّ مِنْ

السَّمَاءِ فَتَحَظَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي

بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۚ ۲۹

ذَلِكُ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَبَرَ اللهِ فَإِنَّهَا

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ ۳۰

33. Дар он [чаҳорпоёни вижай қурбонӣ] то замони муайян [ҳангоми забҳ] барои шумо манофеъ [ва баҳраҳое] аст. Пас, қурбонгоҳи онҳо хонаи кӯҳани [Қаъба] аст

34. Ва барои ҳар уммате оине [дар қурбонӣ кардан] қарор додем, то номи Аллоҳро [вақти забҳ] бар чаҳорпоёне, ки рӯзиашон кардааст, зикр кунанд. Пас, маъбуди шумо маъбуди ягона аст. [Ҳама] Дар баробари Ӯ таслим бошед ва [эй паёмбар, хайри дунё ва охиратро] ба фурӯтанон башорат бидех

35. [Ҳамон] Касоне, ки чун номи Аллоҳ таоло бурда шавад, дилҳояшон метарсад ва [касоне, ки] дар баробари мусибатҳое, ки ба эшон мерасад, шикебо ҳастанд ва онон, ки намозгузоранд ва аз он чи рӯзишон кардаем, инфоқ меқунанд

36. [Қурбонӣ кардани] шутур [ва гов дар мавсими ҳач]-ро барои шумо аз шаоири дин [ва нишонаҳои ибодати Аллоҳ таоло] қарор додем. Дар ин [кор] бароятон хайр [-у баракат] аст. Пас, [ҳангоми қурбонӣ] дар ҳоле ки [шутурон] бар по истодаанд, номи Аллоҳро бар онҳо бибаред [ва наҳрашон кунед]. Он гоҳ чун бар хок афтоданд, аз [гӯши] онҳо бихӯред ва тиҳидастони обрӯманд ва гадоёнро низ таом дихед. Онҳо [чаҳорпоён]-ро инчунин ба хидмати шумо гумоштем, бошад, ки сипос гузоред

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَّعٍ  
ثُمَّ حَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٣﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْسَاجِ لَيْدَ كُرُوا  
أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ  
الآنَعُمُ فِي الْهُكْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ ذِرَاعَتُ  
أَسْلَمُوا وَبَشَّرَ الْمُحْبِتِينَ ﴿٢٤﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ  
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ  
وَالْقَعْدِيُّ الْصَّلُوةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفَقُونَ ﴿٢٥﴾

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَرٍ  
اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ  
اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَثٌ  
جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ  
وَالْمَعْتَرٌ كَذِيلَكَ سَخَرَنَاهَا لَكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٢٦﴾

37. Гўшту хуни ин қурбониҳо ҳаргиз ба Аллоҳ таоло намерасад, балки парҳезкории шумост, ки ба Ў мерасад. Ў онҳоро инчунин ба хидмати шумо гумошт, то Аллоҳро ба [шукронай] он ки шуморо ҳидоят кардааст, ба бузургӣ ёд кунед ва нақуқоронро [ба хайру растагорӣ] башорат бидех

38. Аллоҳ таоло аз касоне, ки имон овардаанд, ҳатман, [дар баробари душманонашон] дифоъ мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳеч хиёнаткори носипосеро дӯст намедорад

39. Ба касоне, ки [мушрикон] бо онон ҷангидаанд, иҷозат [-и ҷиҳод] дода шудааст, чаро ки ситам дидсаанд ва яқинан, Аллоҳ таоло бар ёриашон тавоност

40. [Ҳамон] Касоне, ки ба ноҳақ аз диёрашон ронда шуданд, [ва гуноҳе надоштанд] чуз ин ки мегуфтанд: «Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст». Ва агар Аллоҳ таоло [зулму қуфри] бархе аз мардумро ба василаи бархе дигар дафъ намекард, савмааҳо[-и роҳибон] ва маобид [-и масехиён] ва ибодатгоҳҳо [-и яҳудиён] ва масочиде, ки номи Аллоҳ таоло дар онон бисёр бурда мешавад, ҳатман, вайрон мегардид. Ва Аллоҳ таоло касеро, ки [дими] Ўро ёрӣ дихад, яқинан, ёрӣ мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло қудратманди шикастнопазир аст

لَنْ يَتَأَلَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤهَا  
وَلَكِنْ يَتَأَلَّهُ أَشَقَوَى مِنْكُمْ  
كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِشَكَرِرُوا  
أَللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنُكُمْ وَبَشِّرِ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

\*إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ إِمَّا  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَانٍ  
كُفُورٍ ﴿٣٨﴾

أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِيلُوا  
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ بِغَيْرِ  
حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا  
دَفْعَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ بَعْضُهُمْ بِعَيْنِ  
لَهُدِمَتْ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ  
وَمَسَاجِدُ يَدْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ  
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

41. [Ҳамон] Касоне, ки ҳар гоҳ дар замин ба онон қудрат [ва ҳукумат] бибахшем, намоз барпо медоранд ва закот мепардозанд ва [мардумро] ба некй фармон медиҳанд ва аз нописанд бозмедоранд. Ва саранчоми корҳо аз они Аллоҳ таоло аст

42. [Эй паёмбар] Агар [ин қавми бутпараст] туро дурӯғгү меангортанд, [шикебо бош] ҳатман, пеш аз онон қавми Нуҳ ва Од ва Самуд [низ паёмбаронашонро] дурӯғгү меангаштанд

43. Ва [ҳамчунин] қавми Иброҳим ва қавми Лут

44. Ва асҳоби Мадян [Шуайбро дурӯғгү медонистанд] ва Мұсо [низ тавассути фиръавниён] дурӯғгү хонда шуд. Пас, ба кофирон муҳлат додам, он гоҳ ононро [ба азоб] фурӯ гирифтам. Пас, [бингар, ки натиҷаи] инкори [оёт ва мұчозоти] Ман чи гуна бувад

45. Чи бисёр шаҳрҳоеро, ки [чун мардумаш кофиру] ситамгор буданд, нобудашон кардем ва [инак] сақфояш фурӯ рехтааст ва чи бисёр чоҳ [-ҳо]-и матruk ва қаср [-ҳо]-и устувор [ва бошукӯх, ки сокинонашро аз азоби илоҳӣ начот надод]

أَلَّذِينَ إِنْ مَكَنُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
أَقَامُوا الْأَصْلَوَةَ وَعَاهُوا أَلْزِكَوْهَا وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ  
عَقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

وَإِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ  
قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَنَمُودٌ ﴿٤٢﴾  
وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

وَأَصْحَبُ مَدِينَةَ وَكُدَّبَ مُوسَىٰ  
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفَرِيْنَ ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ  
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٤٤﴾

فَكَانُوْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَّهَا وَهِيَ  
ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا  
وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿٤٥﴾

46. Оё онон дар замин гардиш накардаанд, то дилхое дошта бошанд, ки [хақиқатро] бо он дарёбанд ё гүшхөе, ки [ахбори гузаштагонро] бо он бишнаванд? Ба ростй, танҳо чашмхо нест, ки нобино мегардад, балки дилхое, ки дар синаҳост [бебасират гашта ва барои дидани ҳақ] нобино мешавад

47. [Эй Паёмбар, кофирон] ба шитоб аз ту дархости азоб меқунанд ва Аллоҳ таоло ҳаргиз ваъдаашро хилоф намекунад ва дар воқеъ, як рӯз [аз азоби охират] назди Парвардигорат бо ҳазор сол, ки шумо мешуморед, яксон аст

48. Ва чи бисёр [аҳолии] шаҳрхое, ки ба онон муҳлат додам, дар ҳоле ки ситамгор буданд [аммо боз ҳам сарпечӣ карданد], пас, ононро [ба азоб] фурӯгирифтам ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯи Ман аст

49. Бигӯ: «Эй мардум, ҷуз ин нест, ки ман барои шумо бимдиҳандае ошкорам»

50. Пас, қасоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, омурзишу рӯзии нек [дар пеш] доранд

51. Ва қасоне, ки дар [роҳи инкор ва такзиби] оёти Мо мекӯшанд, то [ба пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, онон аҳли дузаханд

أَقْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ  
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ إِنَّهَا أَوْ عَادَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَقِلُ  
الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ  
أَلَّا تَرَى فِي الصُّدُورِ ⑯

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنْ  
يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ  
رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةً قَمَّا تَعْدُونَ ⑯

وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ  
ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْذَنَتُهَا وَإِلَيَّ  
الْمَصِيرُ ⑯

قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُ إِنَّمَا أَكَانُ لَكُمْ  
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑯

فَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑯  
وَالَّذِينَ سَعَوا فِي عَائِتَنَا مُعَجِزِينَ  
أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّمِ ⑯

52. Ва [Mo] ҳеч расул ва паёмбарero пеш аз ту нафиристодем, магар ин ки чун [оёти илоҳиро] тиловат мекард, шайтон дар тиловаташ [калимоти иштибоҳ] илқо мекард. Он гоҳ Аллоҳ таоло он чиро, ки шайтон илқо намуда буд, аз миён мебурд ва сипас оёти хешро устувор месоҳт ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

53. То [бад-ин васила Аллоҳ таоло] он чиро, ки шайтон илқо мекунад, барои қасоне, ки дар дилҳояшон беморӣ [шакку нифоқ] аст ва [ҳамчунин барои] сангилон василаи озмоиш қарор дихад. Ва яқинан, ситамгорон [-и мушриқ] дар душманий дуру дарозе [бо Аллоҳ таоло ва паёмбара什] ҳастанд

54. Ва то қасоне, ки дониш ёфтаанд, бидонанд, ки ин [Куръон] ҳақ аст [ва] аз ҷониби Парвардигори туст ва ба он имон биёваранд ва дилҳояшон барояш [нарму] фурӯтан гардад; ва бе тардид, Аллоҳ таоло қасонеро, ки имон овардаанд, ба роҳи рост ҳидоят мекунад

55. Қасоне, ки қуфр варзиданд, ҳамвора дар мавриди он [чи дар Куръон нозил кардаем] тардид доранд, то он гоҳ ки ногаҳон қиёмат фаро расад ё азоби рӯзи бехайру раҳмат бар онон [фуруд] ояд

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  
وَلَا يَنِي إِلَّا إِذَا تَمَّنَى أَلْهَى  
الشَّيْطَانُ فِي أَمْبَيَتِهِ فَيَنَسَّخُ اللَّهُ  
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُنْجِسِمُ اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥﴾

لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الْشَّيْطَانُ فِتْنَةً  
لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْأَقَاسِيَةُ  
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ  
بَعِيدٌ ﴿٦٦﴾

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ  
الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ  
فَشُحِّنَتْ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ  
الَّذِينَ ظَاهَرُوا إِلَى صِرَاطِ  
مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

وَلَا يَرَأُ الَّذِينَ كَمَرُوا فِي مَرْيَةٍ  
مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهِمُ الْسَّاعَةُ بَعْدَتَهُ أَوْ  
يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ ﴿٦٨﴾

56. Дар он рўз фармонравой аз они Аллоҳ таоло аст [ва] миёни онон доварӣ мекунад. Пас касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, дар боғҳои пурнеъмат [-и биҳишт] ҳастанд

57. Ва касоне, ки қуфр варзиданд ва оёти Моро дурӯғ ангоштанд, азоби хоркунандае [дар пеш] доранд

58. Ва касоне, ки дарроҳи Аллоҳ таоло ҳичрат карданд, сипас кушта шуданд ё вафот карданд, яқинан Аллоҳ таоло ба онон рӯзии накуе медиҳад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло беҳтарин рӯзиҳиҳанда аст

59. Бе тардид, ононро ба чойгоҳе ворид мекунад, ки аз он хушнуд бошанд ва ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло донои бурдбор аст

60. Ин аст [ҳукми илоҳӣ дар бораи коғир ва муъмин] ва ҳар кас ба ҳамон миқдор, ки ба ў ситам шудааст, мӯҷозот кунад, сипас [боз] мавриди ситам қарор гирад, Аллоҳ таоло ёриаш хоҳад кард. Бе тардид, Аллоҳ таоло баҳшандай омурзанда аст

61. Ин [ёрии мазлумон] аз он рӯст, ки Аллоҳ таоло [бар ҳар коре тавоност; чунон ки] шабро дар рӯз мекашонад ва рӯзро дар шаб дармеоварад; ва бе тардид, Аллоҳ таоло шунавои биност

۱۰۷  
الْمُلْكُ يَوْمَيْنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  
فَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَلِمُوا الْصَّلِحَاتِ  
فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ

۱۰۸  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ

۱۰۹  
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا  
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَبِيرٌ  
الرَّزِيقَيْنِ

۱۱۰  
لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ  
اللَّهَ أَعْلَمُ حَلِيمٌ

۱۱۱  
\*ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا  
عَوْقَبَ بِهِ ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَةً  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ

۱۱۲  
ذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْأَيْلَ في الْتَّهَارِ  
وَيُولِجُ الْتَّهَارَ في الْأَيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ بَصِيرٌ

62. Ин бад-он сабаб аст, ки Аллоҳ таоло ҳақ аст ва он чиро, ки [мушрикон] ҷуз ў меҳонанд, [ҳама] ботил аст ва Аллоҳ таоло баландмартабаи бузург аст

63. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло аз осмон обе фурӯ фиристод ва замин [бар асари он ҳураму] сарсабз мегардад? Бе тардид, Аллоҳ таоло борикбани огоҳ аст

64. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Ӯст ва бе тардид, Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст

65. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло он чиро дар замин аст, ба хидмати шумо гумоштааст ва киштиҳо ба фармонаш дар дарё равонанд ва осмонро нигаҳ медорад, ки ҷуз ба иҷозати Ӯ бар замин наафтад. Бе тардид, Аллоҳ таоло [нисбат] ба мардум дилсӯзи меҳруbon аст

66. Ва Ӯст, ки шуморо зинда кард, сипас мемиронад ва он гоҳ [бори дигар] зинда мекунад. Ба ростӣ, ки инсон [нисбат ба неъматҳои илоҳӣ] бисёр носипос аст

67. Барои ҳар уммате оине муқаррар пар кардаем, ки ба он амал кунанд, пас, [эй паёмбар, пайравони соири адён] набояд бо ту дар ин амр ситеz кунанд. Ба роҳи Парвардигорат даъват кун, [чаро ки] ту яқинан, бар [оини дуруст ва] роҳи рост қарор дорӣ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٦﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَةً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ أَطْيَفُ حَيْرًا ﴿٢٧﴾

لَهُو مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِيَدِنِّهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ﴿٣٠﴾

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِّعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَلَدُعُ إِلَيَّ رَبِّكَ إِلَكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾

68. Ва агар [дар бораи ҳаққонияти дин] бо ту мучодала карданд, пас, бигү: «Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, донотар аст

69. Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат дар мавриди он чи дар борааш ихтилоф мекардед, миёнатон доварӣ мекунад»

70. Оё надонистай, ки Аллоҳ таоло он чиро дар осмон ва замин аст медонад? Бе гумон [ҳамаи] инҳо дар китобе [сабт] аст. Мусалламан, ин [кор] бар Аллоҳ таоло осон аст

71. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ таоло чизеро мепарастанд, ки ҳеч далеле бар [ҳаққонияти] он нозил накардааст ва бад-он огоҳӣ [ва шинохте низ] надоранд ва ситамгорон [-и мушрик дар баробари азоби илоҳӣ] ҳеч ёрикунандае надоранд

72. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мо бар онон хонда мешавад, дар чехраи касоне, ки қуфр варзидаанд, [осори кароҳат ва] нохушояндӣ мебинӣ. Наздик аст ба касоне, ки оёти Моро барояшон меконанд, ҳамлавар шаванд. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Оё шуморо ба бадтар аз ин [ки дар интизоратон аст] хабар дихам? Оташ [-и дузах] аст, ки Аллоҳ таоло онро ба касоне, ки қуфр варзиданд, ваъда додаст ва чи бад саранҷомест!»

وَإِنْ جَنَدُوكَ فَقْلِيَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
فِيهَا كُنْشُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي  
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ  
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ  
بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  
نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

وَإِذَا تُثْلِيَ عَلَيْهِمْ ءاِيَتِنَا بَيْتَنِتِ  
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَحَرُوا  
الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَنْسُطُونَ بِالَّذِينَ  
يَتَنَاهُونَ عَلَيْهِمْ ءاِيَتِنَا قُلْ  
أَفَأَتَيْتُكُمْ بِئْرَ مِنْ ذَلِكُمُ الْأَنَارُ  
وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ بِئْرَ  
الْمَصِيرِ ﴿٧٢﴾

73. Эй мардум, [дар бораи нотавонии бутҳо] масале зада шудааст, пас, ба он гӯш дихед: Касонеро, ки ба чойи Аллоҳ таоло [ба парастиш] меҳонед, ҳаргиз наметавонанд магасеро биёфаринанд, ҳатто агар [ҳамагӣ] барои ин [кор] чамъ шаванд. Ва агар он магас чизе аз онон бираਬояд, наметавонанд онро бозпас гиранд. [Оре] Хостор ва хоста [бут ва магас] ҳар ду нотавонанд

74. [Онон] Аллоҳро чунон ки сазовори [бузургдоши] ўст, нашинохтаанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло неруманди шикастнопазир аст

75. Аллоҳ таоло аз миёни фариштагон фиристодагоне [барои иблиғи ваҳӣ ба паёмбарон] бармегузинад ва аз миёни инсонҳо низ [паёмбароне барои расонидани паёми илоҳӣ ба мардум интихоб меқунад]. Бе тардид, Аллоҳ таоло шунавои биност

76. Ў оянда ва гузаштаи ононро медонад ва [ҳамаи] корҳо ба Аллоҳ таоло бозгардонда мешавад

77. Эй касоне, ки имон овардаед, рукуъ кунед ва сачда гузоред ва Парвардигоратонро бипарастед ва кори нек анҷом дихед, бошад, ки растагор шавед

يَأَيُّهَا أَنَّاسٌ ضَرِبَ مَثَلٌ  
فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ  
أَجْمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُوهُ الْذَّبَابُ  
شَيْئاً لَا يَسْتَنِقُدُوهُ مِنْهُ صَعُقَ  
الْطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

مَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَقَوْيٌ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلَائِكَةِ رُسَّالَةً  
وَمَنْ أَنْتَاسَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ  
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا أَرْكَعُوا  
وَأَسْجَدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا أَحْيَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

78. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло – чунон ки сазовори ҷиҳод [дар роҳи] ўст – ҷиҳод кунед. Ў шуморо баргузид ва дар дин бароятон ҳеч саҳтий [ва тангное] қарор надод. Оини падаратон Иброҳим [низ чунин буд]. Ў [Аллоҳ таоло] пеш аз ин [дар китобҳои осмонии гузашта] ва дар ин [Қуръон] шуморо мусулмон номид, то паёмбар бар [иблиғи паёмаш ба] шумо гувоҳ бошад ва шумо [низ] бар мардум гувоҳ бошед [ки ҳамаи паёмбарон паёми илоҳиро ба қавми худ расонидаанд]. Пас, намоз барпо доред ва закот бипардозед ва ба Аллоҳ таоло паноҳ бибаред [ва бар ю таваккал кунед], ки ў [дӯсту] корсози шумост. Пас, чи наку корсозу чи нек ёварест!

وَجَاهُدُوا فِي أَنَّهٗ حَقٌّ جِهَادٌ هُوَ  
أَجْتَبَنَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً أَبِيكُمْ  
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ  
مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لَيَكُونُ الرَّسُولُ  
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْثُرُوا  
الرِّزْقَوْهُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَانَا فَيَعْلَمُ الْمَوْلَى وَنَعْمَ  
الْتَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

## Сураи Муъминун المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ба ростӣ, ки муъминон раstagор шуданд
2. Ҳамон қасоне, ки дар намозашон фурӯтан ҳастанд
3. Ва онон, ки аз [гуфтору рафтори] беҳуда рӯйгардонанд
4. Ва онон, ки закот мепардозанд
5. Ва онон, ки шармгоҳашонро ҳифз мекунанд
6. Magar дар мавриди ҳамсарон ё канизонашон, ки [дар баҳрагирии чинсӣ аз онҳо] нақуҳише бар онон нест
7. Pas, ҳар ки фаротар аз ин бихоҳад, ононанд, ки аз ҳад даргузаштаанд
8. Ва [дар зумраи муъминонанд] қасоне, ки амонатҳо ва аҳди худро риоят мекунанд
9. Ва қасоне, ки бар [адои] намозҳояшон муроқибат мекунанд
10. Инонанд, ки ворисон ҳастанд

فَدُّ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَلِشُعُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ

مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْنَةِ فَلَعُونَ ﴿٤﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ

أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ

هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

رَاعُونَ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾

11. [Ҳамон] Касоне, ки биҳишти баринро ба ирс мебаранд [ва] дар он ҷовидонанд

12. Ва дар ҳақиқат, инсонро аз ҷакидае аз гил оғаридем

13. Сипас ўро ба шакли нутфае дар қароргоҳе устувор [раҳим] ниҳодем

14. Сипас нутфаро [Ба шакли] хуни баста соҳтем ва он гоҳ хуни бастаро [ба сурати] порагӯште соҳтем, сипас порагӯштро [ба шакли] устухон даровардем ва он гоҳ бар устухонҳо гӯшт пӯшонидем. Сипас он [чанин]-ро оғаринише дигар бахшидем. Пас, [пурбарақату] бузургвор аст Аллоҳ таоло, ки накутарин оғаринанда аст

15. Сипас шумо [пас аз тайи мароҳили зиндагӣ] ҳатман, ҳоҳед мурд

16. Он гоҳ бе тардид, дар рӯзи қиёмат барангехта мешавед

17. Ва ба яқин Мо бар фарозатон ҳафт осмон оғаридем ва [ҳаргиз] аз оғариниш ғофил набудаем

18. Ва аз осмон ба андозае муайян [барои ниёзи маҳлукот] обе фиристодем ва онро дар замин ҷой додем ва ҳатман, барои аз байн бурданаш [ниز] комилан тавоноем

أَلَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُوْنَ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلنِّسَاءِ مِنْ سُلَالَةٍ  
مِّنْ طِينٍ ﴿١٧﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَابِ  
مَكَيْنٍ ﴿١٨﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  
الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ  
عَظِيلَتَا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ  
أَدْشَانَتَهُ خَلْقًا مَاحِرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ  
أَحْسَنُ الْخَلِيقَيْنَ ﴿١٩﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتُوْنَ ﴿٢٠﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُجْعَلُونَ ﴿٢١﴾  
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوَقَكُمْ سَبْعَ طَرَاقِيَّاتٍ  
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ ﴿٢٢﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً يَقْدَرُ  
فَأَسْكَنَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى  
ذَهَابِهِ لَقَدْ رُوْنَ ﴿٢٣﴾

19. Сипас тавассути он [об] бароятон боғхое аз дарахтони хурмо ва ангур падид овардем, ки дар он [боғҳо] барои шумо меваҳое бисёре аст ва аз он [маҳсулот] меҳӯред

20. Ва дарахте [оғариdem], ки аз Тӯри Сино бармеояд ва равғани [зайтун] медиҳад ва хӯрише барои хӯрандагон аст

21. Ва бе тардид, барои шумо дар [вучуди] чаҳорпойён ибрате [аз қудрати Аллоҳ таоло] аст: аз он чи дар шиками онҳост ба шумо [шир] менӯшонем ва дар [вучуди] онҳо бароятон судҳои бисёре вучуд дорад ва аз [гӯшти] онҳо меҳӯред

22. [Дар хушкӣ] Бар онҳо савор мешавед ва [дар об] бар киштиҳо

23. Ва бе тардид, Мо Нуҳро ба сӯйи қавмаш фиристодем, пас, [ба онон] гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед [ки] чуз ӯ маъбude [ба ҳақ] надоред. Оё парво намекунед?»

24. Пас, ашроф ва бузургони қавмаш, ки куфр варзида буданд, гуфтанд: «Ин [мард касе] нест, магар башаре ҳамчун шумо, [ки] меҳоҳад бар шумо бартарӣ ҷӯяд. Агар Аллоҳ таоло меҳост, фариштагоне [ба сӯятон] нозил мекард. Мо инро [ки Нуҳ мегӯяд] дар миёни ниёғони худ нашнидаем

فَإِنْ شَاءَ لَكُمْ بِهِ جَنَّتٌ مِنْ  
خَيْلٍ وَأَغْنَبِ لَكُمْ فِيهَا فَوْكِهُ  
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

وَسَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ  
تَثْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٌ لِلَّا كِلَيْنِ ﴿٢٠﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعِزَّةٌ  
تُسْقِيْكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ  
فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا  
تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحَمَّلُونَ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ  
يَقُولُونَ أَعْبُدُوا آلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

فَقَالَ الْمُلُوُّكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَئْرٌ مَثْلُكُمْ  
بُرِيدُ أَنْ يَتَنَحَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَاَنْزَلَ مَلِئِكَةً مَا سَعَى  
بِهِنَّدًا فِي عَابِرَنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

25. Ў марди девонае беш нест. Пас, то муддате мунтазир бошед [ки ё дурӯғаш ошкор гардад ва даст аз даъваташ бардорад ё маргаш фаро расад]

26. [Нуҳ] Гуфт: «Парвардигоро, моро дар баробари такзиби онон ёрӣ кун»

27. Пас, ба ў ваҳӣ кардем: «Киштиро таҳти назари Мо ва ба ваҳӣ Мо бисоз ва ҳангоме ки фармони [азоби] Мо фаро расад ва [ба нишонаи расидани тӯфон об аз] танӯр чӯшад, аз ҳар навъи [ҳайвон] як ҷуфти [нару мода] дар киштий савор кун ва хонаводаатро [низ ҳамроҳи худ бубар], магар қасоне, ки пештар ваъда [-и ҳалоқ] бар онон муқаррар шудааст ва дар бораи [наҷоти] қасоне, ки ситам кардаанд, бо Ман сухан нагӯ, [чаро ки] онон ҳатман, ғарқ ҳоҳанд шуд

28. Пас, ҳангоме ки ту ва ҳамроҳонат бар киштий савор шудед, бигӯ: «Сипос маҳсуси Аллоҳ таоло аст, ки моро аз [чангӣ] гурӯҳи ситамгор начот дод»

29. Ва [низ] бигӯ: «Парвардигоро, моро дар манзилгоҳе пурбаракат фуруд овар, ки Ту беҳтарин фурудоварандай»

30. Бе тардид, дар ин [мочаро] нишонаҳое [аз қудрати Аллоҳ таоло дар начоти мӯъминон ва азоби коғирон] аст ва яқинан, Мо озмоишгар [-и имон ва қуфри мардум] будаем

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَهُوَ حِجَّةً فَتَرَبَصُوا  
يَهُوَ حَقٌّ حِينٌ ﴿٦﴾

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٧﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفُلْكَ  
بِأَغْيِنَنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا  
وَفَارَ الْتَّحْوُرُ فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
رَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ  
عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِّبُنِي  
فِي الْأَذْيَنِ ظَلَمَوْا إِنَّهُمْ مُّغَرَّبُونَ ﴿٨﴾

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى  
الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِي  
نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَّمِيْنَ ﴿٩﴾

وَقُلْ رَبِّ أَنِزَلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَّكًا  
وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ ﴿١٠﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّا يَكِيْتٍ وَإِنْ كُنَّا  
لَّمْبَتِيْنَ ﴿١١﴾

31. Он гох гурӯҳи дигареро пас аз онон падид овардем

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَانِ

ؑاَخْرَيْنَ ﴿٣﴾

32. Ва аз худашон паёмбаре дар [миёни] онон фиристодем [то бигӯяд]: «Аллоҳро бипарастед, [ки] чуз ӯ маъбude [ба ҳақ] надоред. Оё парво намекунед?»

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِّي  
أَعْبُدُوا إِلَهًا مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ  
غَيْرُهُ وَأَقْلَى تَنَّوْنَ ﴿٤﴾

33. Гурӯҳе аз ашроф ва бузургони қавмаш, ки куфр варзида буданд ва дидори охиратро дурӯғ меангоштанд ва дар зиндагии дунё ба онон неъмату осоиш дода будем, гуфтанд: «Ин [мард касе] нест, магар башаре ҳамчун шумо. Аз он чи [шумо] меҳӯред, [ӯ низ] меҳӯрад ва аз он чи ки шумо менӯshed, [ӯ низ] менӯшад [пас, бартарие надорад, ки паёмбар бошад]

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ  
وَأَتَرْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَدَّا  
إِلَّا بَشَرٌ مَّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا  
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَمْرَبُ مِمَّا  
تَنْسَرُبُونَ ﴿٥﴾

34. Ва агар аз башаре ҳамчун худ итоат кунед, дар он сурат яқинан, зиёнкоред

وَلَيْسَ أَطْعُنُمْ شَرَّاً مَّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ  
إِلَّا لَحَسِرُونَ ﴿٦﴾

35. Оё ӯ ба шумо ваъда медиҳад, ки вақте мурдед ва хоҳу устухон шудед, [дар қиёмат аз ӯ] берун оварда мешавед?

أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْهُمْ وَكُنْتُمْ  
تُرَابًا وَعَظَلَمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿٧﴾

36. Он чи ба шумо ваъда медиҳад, чи дур аст, чи дур!

\*هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ لِمَا تُوعِدُونَ ﴿٨﴾

37. [Зиндагонӣ] Чуз ҳамин зиндагии дунёни мо нест. [Гурӯҳе] Мемирем [ва гурӯҳе ба чойи онҳо] зинда мешавем ва ҳаргиз [пас аз марг] барангехта наҳоҳем шуд

إِنْ هُنَّ إِلَّا حَيَاتُنَا الَّذِيَا نَمُوتُ  
وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَعْوِظَتِنَ ﴿٩﴾

38. Ў [касে] нест, магар мардест, ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ва мо ба ў имон намеоварем»

39. Паёмбарашон] Гуфт: «Парвардигоро, маро дар баробари такзиби онон ёрӣ кун»

40. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас аз андак замоне, [аз кори худ] саҳт пушаймон мешаванд»

41. Пас, бонг [-и маргбор]-е ононро ба ҳақ фуру гирифт ва [ҳамчун] хору хошокашон намудем. Пас, қавми ситамгор [аз раҳмати Аллоҳ таоло] дур бод!

42. Сипас баъд аз онон наслҳое дигар падид овардем

43. Ҳеч уммате на аз аҷали худ пешӣ мегирад ва на таъхир меқунад

44. Сипас паёмбарони худро паёпай фиристодем. Ҳар гоҳ паёмбаре барои [ҳидояти] уммате меомад, ўро дурӯғу меангаштанд, пас, [Мо низ] ононро яке пас аз дигаре ҳалок кардем ва ононро достонҳо [-и ибратомӯзе барои ояндагон] қарор додем. Пас, нобуд бод, қавме, ки имон намеоваранд!

45. Сипас Мӯсо ва бародараш Ҳорунро бо оёти [нуҳгонаи] хеш ва далоили ошкор фиристодем

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

قَالَ رَبِّ أَنْصَرْنِي بِمَا كَذَبُوكُنَّ ﴿٢٩﴾

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُضِيقُنَّ

نَدِيمِينَ ﴿٣٠﴾

فَأَخَذَنَاهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ  
فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَاءً فَبُعْدًا لِلْقُومِ  
الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ تَعْبِدُهُمْ قُرُونًا  
عَاهَرِينَ ﴿٣٢﴾

مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا  
يَسْتَخِرُونَ ﴿٣٣﴾

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتَرَاكُلَّ مَا جَاءَ  
أُمَّةً رَسُولُهُ كَذَبُوهُ فَأَتَبْعَنَا  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ  
فَبُعْدًا لَقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ  
بِإِنْيَاتِنَا وَسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٥﴾

46. Ба сўи Фиръавн ва ашрофи [қавми] ў, vale онон гарданкашӣ карданд ва гурӯҳе бартарихоҳ буданд

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِ فَأَسْتَكْبِرُوا  
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا ﴿٦﴾

47. Ва гуфтанд: «Оё ба ду инсони монанди худ имон биёварем, ҳол он ки қавмашон бардагони мо ҳастанд?»

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَيْرَيْنِ مِثْلِنَا  
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيُّدُونَ ﴿٧﴾

48. Пас он дуро дурӯғгӯ ангоштанд, [ва] саранҷом ҳалок шуданд

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ  
الْمُهَلَّكِينَ ﴿٨﴾

49. Ва бе тардид, ба Мӯсо китоби [Таврот] додем, бошад, ки [Бани Исроил] ҳидоят шаванд

وَلَقَدْ ءَاهَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٩﴾

50. Ва писари Марям ва модарашро нишонае [аз қудрати илоҳӣ] карор додем ва ононро дар маконе баланд ва ҳамворе, ки дорои амният ва обе [зулолу] чорӣ буд, чой додем

وَجَعَلْنَا أَبْنَىٰ مَرِيمَ وَأُمَّهُ وَءَائِيَةَ  
وَءَاؤَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبِّوْهُ ذَاتِ قَرَارٍ  
وَمَعِينٍ ﴿١٠﴾

51. Эй паёмбарон, аз [ғизоҳои] покиза бихӯред ва кори шоиста анҷом дихед. Яқинан, ман ба он чи мекунед, огоҳам

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَكُوْنُ مِنَ الظَّيِّبِتِ  
وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِلَيْ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ ﴿١١﴾

52. Ва дар ҳақиқат, ин дини шумо дини воҳид [ба номи ислом] аст ва ман Парвардигоратон ҳастам. Пас, аз ман парво кунед [битарсад]

وَإِنَّ هَذِهِ أَمْثَلُهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدةٌ  
وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْتُمْ فِي  
الْأَنْجَوْنِ ﴿١٢﴾

53. Аммо [пайравонашон ихтилоф карданд ва] дар кори динашон миёни худ фирқа-фирқа ва пароканда гаштанд ва ҳар гурӯҳе ба он чи наздашон аст, дилхушанд [чаро ки худро бар ҳақ медонанд]

فَنَقَطَطُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُورًا كُلُّ  
جِزْبٍ بِمَا لَدُنْهُمْ فَرِحُونَ ﴿١٣﴾

54. Пас, [эй паёмбар] ононро то вақте [ки азоб фаро мерасад] дар чаҳлу нодонишон раҳо кун

55. Оё гумон меқунанд, он чи аз сарвату фарзандон, ки ба онон медиҳем,

56. [Барои ин аст, ки] шитобон некиҳоро ба эшон бирасонем? [На, ҳаргиз чунин нест] Балки онон [ҳақиқатро] дарнамеёбанд

57. Касоне, ки аз бими Парвардигорашон тарсонанд

58. Ва касоне, ки ба оёти Парвардигорашон имон меоваранд

59. Ва касоне, ки ба Парвардигорашон ширк намеварзанд

60. Ва касоне, ки дар анҷоми корҳои хайр мекӯшанд ва аз ин ки ба сӯйи Парвардигори хеш бозмегарданд, [ва аз ин ки корҳои некашон мақбули даргоҳи ҳақ воқеъ нашавад] дилҳояшон ҳаросон аст

61. Инон дар некиҳо шитоб меқунанд ва дар анҷоми он [аз якдигар] пешӣ мегиранд

62. Ва [Mo] ба ҳөҷ кас ҷуз ба андозаи тавонаш таклиф намекунем ва назди Mo китобест, ки [дар бораи аъмоли бандагон] ба ҳақ сухан мегӯяд ва ба онон ситам намешавад

فَدَرْهُمْ فِي عَمَرْتِهِمْ حَتَّىٰ حِينَ ﴿٥٦﴾

أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُؤْتِهِمْ بِهِ مِنْ  
مَالٍ وَبَيْنَ ﴿٥٧﴾

سُارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٥٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَبِّهِمْ  
مُّشْفِقُونَ ﴿٥٩﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾

وَالَّذِينَ يُؤْثِنُونَ مَا عَاتُوا وَقُلُونُهُمْ  
وَجِلَّ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾

أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ  
لَهَا سَيِّقُونَ ﴿٦٢﴾

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا  
كِتَبٌ يَنْطِقُ بِالْحُقْقِ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

63. [На] Балки дилҳояшон аз ин [китоб] дар ғафлат аст ва онон ба ҷуз ин [гуноҳи куфр] корҳое [дигар низ] анҷом медиҳанд

64. То ҳангоме ки сарватмандонашонро ба азоб гирифтор кунем, ногаҳон фарёди зорӣ сар медиҳанд

65. [Ба онон гуфта мешавад] «Имрӯз нола ва зорӣ нақунед, [ки] ҳаргиз аз сӯйи мо ёрӣ наҳоҳед шуд

66. Бе тардид, оёти Ман пайваста бар шумо хонда мешуд, вале [аз ҳақ] рӯй мегардонед

67. Дар ҳоле ки дар баробара什 такаббур мекардед [ва дар мачолиси шабонаи худ] ба бадгӯй мепардохтед

68. Оё онон дар ин гуфтор [Қуръон] наяндешидаанд ё [магар] чизе барояшон омада, ки барои ниёгонашон наёмадааст?

69. Ё паёмбарашонро нашинохтаанд ва [аз ин рӯст, ки] инкораш мекунанд

70. Ё мегӯянд, ў ҷунун дорад? [На, ҷунун нест] Балки [ӯ дини] ҳақро барояшон овардааст, вале бештарашон аз [пазириши] ҳақ ноҳушнуданд

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا  
وَأَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا  
عَمِيلُونَ ﴿٦٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَنَا مُتَرَفِّيهِمْ بِالْعَدَابِ  
إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ ﴿٦٤﴾

لَا يَجْئُرُوا إِلَيْمَ إِنَّكُمْ مَنَّا لَا  
تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾

قَدْ كَانَتْ عَائِيَتِي تُشَنِّي عَلَيْكُمْ  
فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْنَابِكُمْ

تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾

مُسْتَكْبِرِينَ يَهُ سَيِّرا  
تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

أَفَلَمْ يَدِيرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا  
لَمْ يَأْتِ إِبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ و  
مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾

أَمْ يَقُولُونَ يَهُ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ  
بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ  
كَرِهُونَ ﴿٧٠﴾

71. Агар Аллоҳ таоло аз ҳавасҳои онон пайравӣ кунад [ва умури ҳастӣ ба майли кофирон идора шавад], осмонҳо ва замин ва ҳар ки дар онҳост, табоҳ мегардад, балки барои онон пандашон [Қуръон]-ро овардаем [ки мояи иззату шарафашон аст], вале онон аз пандашон рӯйгардонанд

72. [Эй Паёмбар] Оё ту аз онон [барои таблиғи дин] подоше металабӣ? Ва ҳол он ки подоши Парвардигорат [басе] беҳтар аст ва Ў беҳтарин рӯзиҳиҷанд аст

73. Ва бе тардид, ту ононро ба роҳе рост даъват мекунӣ

74. Касоне, ки ба охират имон надоранд, ҳатман аз ин роҳи [рост] мунҳариф шудаанд

75. Агар ба онон раҳм қунем ва балову ранчero, ки [аз қаҳтӣ ва гуруснагӣ] диданд, аз эшон бартараф созем, бар саркашӣ [ва гумроҳии] хеш пофишорӣ мекунанд [ва ҳамчунон] ба бероҳа мераванд

76. Дар ҳақиқат, [Мо] ононро ба азоб [-у бало] гирифтор соҳтем [то бедор шаванд], аммо дар баробари Парвардигорашон фурӯтанӣ нанамуданд ва [ба даргоҳаш тазаррӯъ ва] зорӣ накарданд

وَلَوْ أَتَيْنَاهُمْ أَحْقُّهُمْ لَفَسَدَتِ  
أَسْمَوَاتُ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ  
أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ  
مُّعْرِضُونَ ﴿١١﴾

أَمْ سَأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ ﴿٦﴾

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ  
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧﴾

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
عِنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴿٨﴾

\*وَلَوْ رَجَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ  
ضَرِّ الْجَنُوْبِ فِي طَقْيَنِهِمْ  
يَعْمَهُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ أَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا  
أَسْتَكَانُوا لِرِبِّهِمْ وَمَا يَنْتَزَعُونَ ﴿١٠﴾

77. [Онон пайваста чунин ҳастанд] То он гоҳ ки даре аз азоби саҳт бар онон мекушоем [ва чунон гирифтор шаванд], ки [аз ҳама ҷо] маъюс гарданд

78. [Эй мункирони қиёмат] Аллоҳ таоло аст, ки барои шумо гӯшу ҷашм ва дил падид овард. Чи андак сипос мегузоред!

79. Ва Ӯст, ки шуморо дар замин [офарида ва] пароканда кард ва [рӯзи қиёмат] ба сӯйи Ӯ чамъ мешавед

80. Ва Ӯст, ки зинда мекунад ва мемиронад ва ихтилофи шабу рӯз аз тадбири Ӯст. Оё намеандешед?

81. [Чунин накарданд] Балки онон низ ҳамон [суханонеро] гуфтанд, ки пешиниён мегуфтанд

82. Гуфтанд: «Оё ҳангоме ки мурдему хоҳу устухон шудем, барангехта хоҳем шуд?

83. Бе тардид, ин ваъдаро пеш аз ин низ ба мо ва ниёгонамон додаанд. Ин [сухан чизе] нест, магар [дурӯғҳо ва] афсонаҳои пешиниён»

84. [Эй паёмбар, ба мункирони меод] бигӯ: «Агар медонед, [бигӯед], замин ва ҳар ки дар он аст, аз они кист?»

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَهَبَ

عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ

مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ الْسَّعْدَ

وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا

تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُبْيِتُ وَلَهُ

اَخْتِلَافُ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَرْجُونَ ﴿٨١﴾

قَالُوا أَعْدَّاهُ مِنْنَا وَكَنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

أَعْنَانًا لَمْ يَعُوْذُونَ ﴿٨٢﴾

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ

قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ

الْأَرْكَانَ ﴿٨٣﴾

فُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

85. Хоҳанд гуфт: «[Ҳама] Аз они Аллоҳ таоло аст». Бигү: «Пас, оё панд намегиред?»

86. Бигү: «Парвардигори ҳафт осмон ва Парвардигори Арши бузург кист?»

87. Хоҳанд гуфт: «[Ҳама] Аз они Аллоҳ таоло аст». Бигү: «Пас, оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?»

88. Бигү: «Агар медонед, [бигүед] фармонравоии ҳама чиз ба дasti кист? Ва [кист, ки] паноҳ медиҳад ва касе дар баробари [азоби] ўпаноҳ надорад?»

89. Хоҳанд гуфт: «[Фармонравоии ҳама чиз] Аз они Аллоҳ таоло аст». Бигү: «Пас, чи гуна афсун мешавед [ва намеандешед]?»

90. [Чунин нест, ки кофирон гумон мекунанд] Балки Мо ҳақро барояшон овардем ва яқинан, онон дурӯғгӯ ҳастанд

91. Аллоҳ таоло ҳаргиз фарзанде барнагузидааст ва ҳеч маъбуде бо ў нест. [Агар чунин буд] Он гоҳ ҳар маъбуде он чиро оফарида буд, [бо худ] мебурд ва мусалламан, бархе бар бархе дигар бартарӣ мечустанд [ва низоми ҳастӣ табоҳ мегашт]. Аллоҳ таоло аз он чи [мушрикон] тавсиф мекунанд, муназзаҳ аст

92. Ў донои ниҳону ошкор аст ва аз он чи бо Вай шарик месозанд, бартар аст

سَيِّدُ الْمُلُوْكُ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

سَيِّدُ الْمُلُوْكُ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٤٦﴾

قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ

وَهُوَ يُحْيِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

سَيِّدُ الْمُلُوْكُ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي

سُّخْرُونَ ﴿٤٨﴾

بَلْ أَنِّي نَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

لَكَنِّي بُؤْنَ ﴿٤٩﴾

مَا أَنْجَحْدُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ

مَعْهُوْ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ

بِمَا حَاقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

يَصْفُونَ ﴿٥٠﴾

عَلِيهِمْ الْغَيْبُ وَالشَّهِيدَةُ فَتَعْلَمَ عَمَّا

يُنَشِّرُكُونَ ﴿٥١﴾

93. Бигү: «Парвардигоро, агар он [азобе]-ро, ки ба онон ваъда дода мешавад, ба ман нишон медиҳӣ [ки шоҳидаш бошам],

94. пас, Парвардигоро маро дар [ҳангоми азоб дар канори ин] гурӯҳи ситамгор қарор мадех»

95. Ва ҳатман, Мо тавоноем, ки он чиро ба онон ваъда медиҳем, ба ту нишон дихем

96. [Эй паёмбар] бадиро ба шевае, ки беҳтар аст, дафъ кун [ва бубахшу шикебо бош]. Мо ба он чи [мушрикон дар бораи ту] тавсиф мекунанд, донотарем

97. Ва бигү: «Парвардигоро, ман аз вассасаҳои шаётин ба Ту паноҳ мебарам

98. Ва Парвардигоро, аз ин ки онҳо назди ман ҳозир шаванд, [ниز] ба Ту паноҳ мебарам»

99. [Кофирон пайваста бар ақидаи ботилашон ҳастанд] То ҳангоме ки марги яке аз онон фаро расад, [он гоҳ дар ҳоле ки] назди Парвардигори [худ нолаву зорӣ мекунад, ба фариштагон] мегӯяд: «Маро [ба дунё] бозгардонед

100. Шояд дар он чи [кӯтоҳӣ намуда ва] тарқ кардам, кори шоистае анҷом дихам». Ҳаргиз чунин нест. Бе тардид, ин фақат сухане аст, ки ў ба забон мегӯяд [ва ҳаргиз рафтора什 тағиیر намекунад] ва рӯзе, ки барангехта шаванд, пушти сарашон барзахест

فَلَرَبِّ إِمَّا تُرِيَّنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٣﴾

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

الظَّلَمِينَ ﴿٤﴾

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعْدُهُمْ

لَقَدْرُونَ ﴿٥﴾

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْسَّيِّئَةَ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنُفُونَ ﴿٦﴾

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيَطِينِ ﴿٧﴾

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَخْضُرُونَ

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَاتَ

رَبِّ ارْجِعُونَ ﴿٨﴾

لَعَلَّنِي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَا وَمَنْ

وَرَآهُمْ بَرَزَحٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ ﴿٩﴾

101. Рӯзе, ки дар сур дамида мешавад, ҳеч як аз [ ифтихороти хонаводагӣ ва] пайвандҳои хешовандӣ миёнашон [барқарор] наҳоҳад буд ва [аз ваҳшати азоб] аз [ҳоли] яқдигар намепурсанд

102. Ва ҳар ки вазнаи аъмолаш сангин бошад, ононанд, ки растагоранд

103. Ва ҳар ки вазнаи аъмолаш сабук бошад, ононанд, ки ба ҳеш зиён задаанд ва дар дузах ҷовидонанд

104. Оташ чехраҳояшонро месӯzonад ва дар он ҷо rӯytursh ва зиштманзаранд

105. [Ба онон гуфта мешавад] «Магар на ин буд, ки оётам бар шумо хонда мешуд ва онҳоро дурӯf меangoштед?»

106. [Дар посух] Мегӯянд:  
«Парвардигоро, бадбахтӣ бар мо чира шуд ва гурӯҳе гумроҳ будем

107. Парвардигоро, моро аз ин [дузах] берун овар. Пас, агар [ба куфру нофармой] бозгаштем, ҳатман, ситамгорем»

108. [Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Дар он [оташ] гум шавед ва бо Ман сухан нагӯед

فَإِذَا نُفِخَ فِي الْصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾

فَمَنْ شَقَّلْتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ  
الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ  
خَلِدُونَ ﴿١٨﴾

تَلْفُحُ وُجُوهِهِمُ الظَّارِ وَهُمْ فِيهَا  
كَلِحُونَ ﴿١٩﴾

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُشَلِّي عَلَيْكُمْ  
فَكُنْتُمْ بِهَا لُكَدِبُونَ ﴿٢٠﴾

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شَقِّوْتَنَا  
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿٢١﴾

رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا  
ظَلَمُونَ ﴿٢٢﴾

قَالَ أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿٢٣﴾

109. Гурӯхе аз бандагонам мегуфтанд: «Парвардигоро, имон овардем, пас, моро бибахшо ва бар мо раҳм кун, [ки] бе тардид, Ту беҳтарин бахшояндай»

110. Вале шумо ононро масхара мекардед, то чойе, ки [саргарм шудан ба тамасхури эшон] зикр [-у ибодати] Маро аз ёдатон бурд ва ҳамчунон ба онон мекандидед

111. Имрӯз Ман ононро аз он чиҳате, ки шикебой карданд, подош медиҳам. Оре, эшонанд, ки растагоранд»

112. [Аллоҳ таоло ба дузахиён] Мегӯяд: «Чанд сол дар замин ба сар бурдед»?

113. Мегӯянд: «Як рӯз ё бахше аз як рӯзро ба сар бурдем. Аз ҳисобгарон [ки ҳисоби рӯзу солро нигаҳ медоранд] бипурс»

114. Ў мегӯяд: «[Оре] Агар медонистед, ҷуз андаке [дар дунё] ба сар набурдед

115. Оё пиндоштаед, ки шуморо бехуда офоридаем ва ба сӯйи Мо бозгардонида намешавед?

116. Пас, баландмартаба [ва бузург] аст Аллоҳ таоло [ки] фармонравои ҳақ аст. Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест [ва] Парвардигори Арши гаронқадр аст

إِنَّهُ وَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي  
يَكُوْلُونَ رَبَّنَا أَعْمَّا قَاتَّعُنَا لَنَا  
وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ ﴿١٤﴾

فَأَنْخَذْنُهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ  
ذِكْرِي وَكُنْشَمْ مِنْهُمْ  
تَضَحَّكُونَ ﴿١٥﴾

إِلَيْ جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواً أَنَّهُمْ  
هُمُ الْفَاهِيْزُونَ ﴿١٦﴾

قَلَ كَمْ لَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ  
سِنِيْنَ ﴿١٧﴾

قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا أُو بَعْضَ يَوْمٍ  
فَسُكَّلَ الْعَادِيْنَ ﴿١٨﴾

قَلَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَبِيلَةً لَوْ أَنَّكُمْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

أَفَحَسِيْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّادًا  
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٢١﴾

117. Ва ҳар ки бо Аллоҳ таоло  
маъбуди дигареро бихонад, яқинан,  
ҳеч далеле бар [ҳаққонияти] он  
нахоҳад дошт ва ҳисоби ў бо  
Парвардигора什 хоҳад буд. Бе тардид,  
кофирон растагор намешаванд

118. Ва [эй Паёмбар] бигӯ:  
«Парвардигоро, [гуноҳонамро]  
бibaҳшой ва раҳм кун ва Ту беҳтарин  
бахшандай»

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًاٰءَآخَرَ لَا  
بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِنْدَ  
رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾

وَقُلْ رَبِّ اُغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الرَّاحِمِينَ ﴿١٨﴾

## Сураи Нур

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Ин] Сураест, ки онро нозил кардаем ва [амал ба аҳкоми] онро вочиб намудаем ва дар он оёти равшане нозил кардаем, бошад, ки панд гиред

2. Ҳар як аз зану марди зинокорро сад тозиёна бизанед ва агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон доред, набояд дар [ичрои аҳкоми] дини Аллоҳ таоло нисбат ба он ду [нафар] дилсӯзӣ [ва меҳрубонии бе далел] дошта бошед ва бояд гурӯҳе аз мӯъминон бар мӯҷозоташон гувоҳ бошанд

3. Марди зинокор ҷуз бо зани зинокор ё мушрик издивоҷ намекунад ва зани зинокорро [низ] ҷуз марди зинокор ё мушрик ба издивоҷи худ дарнамеоварад ва ин [заношӯй] бар мӯъминон ҳаром аст

4. Ва қасоне, ки [мардону] занони покдоманро [ба зино] муттаҳам мекунанд ва ҷаҳор шоҳид [бар иддаи худ] намеоваранд, ононро ҳаштод тозиёна бизанед ва ҳаргиз шаҳодаташонро [дар ҳеч мавриде] напазирепд ва инонанд, ки нофармонанд

سُورَةُ نَرْلَنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا  
فِيهَا عَائِيْتَ بَيْتَنِتِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

الْرَّازِيَّةُ وَالرَّازِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  
مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الْرَّازِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا رَازِيَّةً أَوْ  
مُشْرِكَةً وَالرَّازِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا  
رَازِيًّا أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ  
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةً فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ  
شَهَادَةً أَبْدَانًا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

5. Магар касоне, ки баъд аз он [туҳмат] тавба кунанд ва [рафтори гузаштаи худро] исплох [-у чуброн] намоянд, пас, бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст

6. Ва касоне, ки ҳамсарони худро [ба зино] муттаҳам мекунанд ва ҷуз ҳештан шоҳиде [бар ин иддао] надоранд, пас, ҳар як аз онон бояд ҷаҳор бор ба Аллоҳ таоло савганд ёд кунад, ки ҳатман, рост мегӯяд

7. Ва панҷумин бор [шавҳар бигӯяд], ки лаънати Аллоҳ таоло бар ў бод, агар дурӯғӣ бошад

8. Ва кайфари зан дар сурате бардошта мешавад, ки ҷаҳор бор ба Аллоҳ таоло савганд ёд кунад, ки он мард ҳатман, дурӯғӣ аст

9. Ва панҷумин бор [бигӯяд], ки ҳашми Аллоҳ таоло бар ў бод, агар [шавҳараш] рост гуфта бошад

10. Ва [эй мардум] агар бахшиши Аллоҳ таоло ва раҳматаш бар шумо набуд ва ин ки Аллоҳ таоло тавбапазири ҳаким аст [ҳатман, гирифтари азоб мешудед]

إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ  
يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ  
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمَنِ الْصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

وَالْخَلِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن  
كَانَ مِنَ الْكَذِيبِينَ ﴿٨﴾

وَيَنْدَرُؤُ اعْنَهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ  
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمَنِ  
الْكَذِيبِينَ ﴿٩﴾

وَالْخَلِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا  
إِنْ كَانَ مِنَ الْصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

11. [Эй мұмминон] Бе тардид, қасоне, ки он тұхмати бузурғро [дар бораи Оиша] матрақ карданد, гүрүхе аз худи шумо ҳастанд. Гүмөн накунед, ки ин [мочаро] барои шумо шарр аст, балки хайре бароятон дар он [нұхұфта] аст. Барои ҳар як аз онон [ки дар ин шоеапарокан] нақш доштаанд] кайфари гуноҳест, ки муртакиб шудааст ва барои он қасе аз эшон, ки бахши бузурги он [тұхмат]-ро ба ухда дорад, азоби бузурге [дар пеш] аст

12. Чаро ҳангоме ки ин [тұхмат]-ро шунидед, мардону занони мұммин гүмөни нек ба худ набурданд ва нағуфтанд: «Ин тұхмате [бузургу] ошкор [ба ҳамсари паёмбар] аст?»

13. Чаро чаҳор шоҳид бар он наёварданд? Пас, чун шоҳидонро наёварданд, оноанд, ки назди Аллоҳ таоло дурӯғғы ҳастанд

14. Ва агар бахшиши Аллоҳ таоло ва раҳмати Ү дар дунёву охират набуд, ҳатман, ба кайфари он чи бад-он пардохтед, ба азобе [сахту] бузург гирифтор мешудед

15. Он гоҳ ки он [шоеа]-ро аз забони яқдигар мешунидед ва суханеро даҳон ба даҳон нақл мекардед, ки дар борааш ҳеч огоҳи [ва яқин] надоштед ва онро сода [ва кучак] мепиндоштед, дар ҳоле ки он [тұхмат] назди Аллоҳ таоло бисёр бузург аст

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِلَفِكِ عَصَبَةٌ  
مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُهُ شَرًا لَّكُمْ بَلْ  
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ  
مَا أَكْتَسَبَ مِنْ إِلَيْمٍ وَالَّذِي  
تَوَلَّ كَبِيرٌ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿١﴾

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ  
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا  
هَذَا إِلَفِكٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرَبَعَةِ شُهَدَاءِ  
فَإِذَا لَمْ يَأْتُو بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ  
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿٣﴾

وَلَوْلَا قَضَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
لَمْسَكُمْ فِي مَا أَفَضَّلُمْ فِيهِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٤﴾

إِذَا تَلَقَّوْهُ وَبِالْسَّيِّئَاتِ كُمْ وَتَقُولُونَ  
بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ  
عِلْمٌ وَتَحْسِبُوْهُ هُنَّا وَهُوَ عِنْدَ  
اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿٥﴾

16. Чаро ҳангоме ки онро шунидед, нагуфтед: «Сазовор нест, ки ин [сухани бад]-ро бар забон овардем. [Парвардигоро] Ту мунаzzахй, ин дурӯғи бузурге аст?»

17. Аллоҳ таоло шуморо панд медиҳад, ки агар мұымын ҳастед, ҳаргиз ин [кор]-ро тақрор накунед

18. Ва Аллоҳ таоло оёт [-и худ]-ро барои шумо баён меқунад ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

19. Онон, ки дўст доранд, байни касоне, ки имон овардаанд, зишткорӣ роиҷ гардад, ҳатман, дар дунё ва охират азобе дарднок [дар пеш] доранд ва Аллоҳ таоло [ҳақоиқу масолехро] медонад ва шумо намедонед

20. Ва агар бахшиши Аллоҳ таоло ва раҳматаш бар шумо набуд ва ин ки Аллоҳ таоло дилсӯзи мөхрубон аст, [ҳатман, мұчозоти сахте дар интизоратон буд]

وَلَوْلَا إِذْ سَيَعْتَمُونَ قُلْتُمْ مَا

يَكُونُ لَنَا أَنْ تَنْهَكَ بِهِنَّدَا

سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

يَعْظُلُكُمْ أَللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ

أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

وَيُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَأَللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبِيُونَ أَنْ تَشْيَعَ

الْفَحْشَةَ فِي الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَهُمْ

عَذَابُ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

21. Эй касоне, ки имон овардаед, дар роҳҳои шайтон гом нагузоред ва ҳар ки роҳҳои шайтонро мепӯяд, [бидонад, ки] ў танҳо ба зишткорӣ ва аъмоли нописанд фармон медиҳад ва агар бахшиши Аллоҳ таоло ва раҳматаш бар шумо набуд, ҳаргиз ҳеч як аз шумо [аз гуноҳ] пок намешуд, vale Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, пок мекунад ва Аллоҳ таоло шунавои доност

\*يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا تَبْغُوا  
خُطُواتِ الْشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبَغِ  
خُطُواتِ الْشَّيْطَانِ فَإِنَّمَا يَأْمُرُ  
بِالْحُسْنَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا فَضْلٌ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَا رَأَى  
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنْ  
الَّهُ يُنْزِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيهِمْ ﴿٦١﴾

22. Афроде аз шумо, ки бартарии [имонӣ] ва вусъати [молӣ] доранд, набояд савганд ёд кунанд, ки ба хешовандон ва тиҳидастон ва муҳочирони дар роҳи Аллоҳ таоло [ки муртакиби гуноҳ шудаанд] чизе надиҳанд. Онон бояд афв кунанд ва [аз гуноҳи дигарон] чашм бипӯшанд. Оё дӯст намедоред, ки Аллоҳ таоло [низ] шуморо бибахшад? Ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon ast

وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ  
وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى  
وَالسَّكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَيِّئَاتِ  
الَّهُ وَلَيُعْفُوا وَلَيُصْفَحُوا لَا تُحِبُّونَ  
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

23. Касоне, ки занони поқдомани бехабар [аз фаҳшо ва] мӯъминро [ба зино] муттаҳам мекунанд, дар дунё ва охират аз раҳмати Аллоҳ таоло дур гаштаанд ва [дар охират] азобе бузург [дар пеш] доранд

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْعَفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي  
الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٦٣﴾

24. Рӯзе, ки забонҳо ва дастҳо ва пойҳояшон дар бораи он чи мекарданд [ва мегуфтанд], алайҳи онон гувоҳӣ медиҳанд

يَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْهِمُ الْسَّيِّئَاتُ  
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾

25. Он рўз Аллоҳ таоло ҷазои воқеии ононро бекаму кост медиҳад ва хоҳанд донист, ки Аллоҳ таоло ҳамон ҳаққи ошкор аст

يَوْمَئِذٍ يُوقِّيْهِمُ اللَّهُ دِيْهِمُ الْحُكْمُ  
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُكْمُ  
الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

26. Занони палид барои мардони палиданд ва мардони палид [низ] барои занони палиданд. Ва занони пок аз они мардони поканд ва мардони пок [низ] аз они занони поканд. Ион аз он чи [напокон дар бораашон] мегӯянд, мубарро ҳастанд [ва] омурзиши [илоҳӣ] ва рӯзии арзишманде [дар пеш] доранд

الْحَقِيقَتُ لِلْحَسِينِ وَالْحَسِينُونَ  
لِلْحَسِينَتِ وَالظَّبَابَتِ لِلظَّبَابِينَ  
وَالظَّبَابُونَ لِلظَّبَابَتِ أُولَئِكَ  
مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

27. Эй қасоне, ки имон овардаед, ба хонаҳое ҷуз хонаҳои худ ворид нашавед, магар ин ки иҷозат бигиред ва бар аҳли он [хона] салом кунед. Ин [кор] барои шумо беҳтар аст, бошад, ки панд гиред

يَنَّأِيْهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَدْخُلُوا  
بُيوْتًا عَيْرَ بُيوْتِكُمْ حَتَّىٰ  
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَدْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

28. Пас, агар қасеро дар он [хона] наёфтед, ворид нашавед, то ба шумо иҷозат дода шавад ва агар ба шумо гуфта шуд: «Бозгардед! Пас, бозгардед! [Чаро ки] Ин [қасби иҷозат] барои шумо шоистатар аст ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед доност

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا  
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ  
قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوهَا فَارْجِعُوهَا هُوَ  
أَرْجِعَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

عَلِيهِمْ ﴿٢٨﴾

29. Бар шумо гуноҳе нест, ки ба хонаҳои ғайримаскунӣ [ва маконҳои умумӣ], ки дар он ҷо [эҳтиёҷ ё] баҳрае доред, ворид шавед ва Аллоҳ таоло он чи ошкор месозед ва он чи пинҳон медоред, [ҳамаро] медонад

30. [Эй паёмбар] Ба мардони муъмин бигӯ, ҷашмони худро [аз нигоҳ ба номаҳрам] фурӯ гиранд ва покдомани пеша кунанд. Ин [кор] барои онон покизатар аст. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳанд, огоҳ аст

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا  
بِيوْتًا غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَّعٌ  
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا  
تَكُنُونَ ﴿٢٦﴾

فُلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُمُونَ مِنْ  
أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ ﴿٢٧﴾

31. Ва ба занони мұммин [низ] бигү, қашмони худро [аз нигоҳ ба номаҳрам] фурӯ гиранд ва покдоманӣ варзанд ва зевар [-у ороиши] худро ошкор нақунанд, магар он чи [ба сурати табий] намоён аст. Ва бояд рӯсарии худро бар сина биафкананд [то мӯйҳо ва синаҳошон пӯшида гардад] ва зинати худро ошкор нақозанд, магар барои шавҳар ё падар ё падаршавҳар ё писари худ ё писари шавҳарашибон ё бародар ё писари бародар ё писари хоҷар ё [дигар] занон ё канизон ва бардагонашон ё хешовандоне, ки [дигар] ниёз ва тамоюле ба занон надоранд ё кӯдаконе, ки аз масоили қинсии занон оғоҳӣ наёфтаанд. Ҳамчунин, [ҳангоми роҳ рафтсан] пойҳои худро [чунон бар замин] нақӯбанд, ки [садои] зиннатҳо, ки [зери либос] пинҳон кардаанд, [ҳалхол] ошкор шавад. Ва эй мұмминон, ҳамагӣ ба сӯи Аллоҳ таоло тавба кунед; бошад, ки растагор гардед

32. [Эй мұмминон] Мардону занони мұчаррради худро ҳамсар дихед ва ғуломону канизонро, ки шоистагӣ доранд [низ ҳамсар дихед]. Агар онон тиҳидаст бошанд, Аллоҳ таоло аз баҳшиш [ва лутфи] хеш бениёзашон месозад ва Аллоҳ таоло күшоишгари оғоҳ ast

وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُمُنَ مِنْ  
أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْكُمُنَ فُرُوجُهُنَّ وَلَا  
يُبَدِّلُنَ زِيَّتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ  
وَلَا يُلِيمُرُنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُبُوْبِهِنَّ  
وَلَا يُبَدِّلُنَ زِيَّتَهُنَ إِلَّا لِيُعْلَمُنَ  
أَوْ عَابَآءِهِنَّ أَوْ عَابَآءَ بُعْوَتَهُنَّ أَوْ  
أَبْنَآءِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءَ بُعْوَتَهُنَّ أَوْ  
إِحْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى إِحْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِى  
أَخْوَاتَهُنَّ أَوْ نَسَآءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتَ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْتَّتَعْبِينَ عَيْرَ أُولَئِكَ  
الْإِرْزَاقَ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الْطَّفَلِ  
الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِيَنَ مِنْ زِيَّتَهُنَّ  
وَتُؤْبِرُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ فُقْلِحُونَ ﴿٢٦﴾

وَأَنْكِحُو أَلَّا يَمْنَى مِنْكُمْ  
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً  
يُعِيْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

33. Касоне, ки [шароиту имконоти] издивоч надоранд, бояд покдоман пеша кунанд, то Аллоҳ таоло онор аз бахшиши хеш бениёз намояд. Ва бардагоне, ки хостори бозхарид [ва озодии хеш] ҳастанд, агар дар онон [тавоноии пардохти мол ва] шоистагӣ мебинед, [дархосташонро] бипазирепд ва аз сарвате, ки Аллоҳ таоло ба шумо ато кардааст, чизе ба онон бахshed [то ба озодиашон кумак кунед]. Ҳамчунин, канизонатонро, ки меҳоҳанд покдоман бошанд, ба зино водор накунед, то баҳраи [ночиҳ] зиндагии дунёро ба даст оваред ва агар касе, ки онор [ба ин кор] ворид намояд, Аллоҳ таоло пас аз маҷбур шуданашон, ҳатман, [нисбат ба онон] омурзанд [ва] меҳруbon ast

34. Ва ба ростӣ, ба сӯйи шумо оёте равшан ва достоне аз зиндагии пешиниёнатон ва панде барои парҳезгорон нозил кардаем

وَلِيُسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْيِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَغَيَّرُونَ الْكِتَابَ  
مِمَّا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَبِرُوهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُرُهُمْ  
مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَنَاكُمْ وَلَا  
ثُكِرُهُوْ فَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَا نَحْصُنَا لِتَبْغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَمَنْ يُكَرِّهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

٣٣

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْءَ آيَاتٍ  
مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ حَلَوْا  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُنْقَيِّنَ

٣٤

35. Аллоҳ таоло нури осмонхо ва замин аст. Масали нури Ү ҳаммонаңди چароғдонаест, ки дарунаш چароғ [афрӯхта] аст [ва] он چароғ дар шишае қарор дорад [ва] он шиша гүй ситорае дурахшон аст. Ин چароғ бо [равғани] дарахти пурбаракати зайдун афрӯхта мешавад, ки на шарқы аст ва на ғарбий [ва] хуршед ҳамвора бар он метобад]. Равғанаш [чунон зулол аст, ки] наздик аст, бидуни тамос бо оташ шуълавар гардад. Нурест афзун бар нур. [Қалби муъмин низ бо нури ҳидоят ин гуна равшан мешавад] Ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, ба нури хеш ҳидоят мекунад ва Аллоҳ таоло барои мардум масалҳо мезанад ва Аллоҳ таоло ба ҳар чиз доност

36. [Ин چароги ҳидоят] Дар масоҷидест, ки Аллоҳ таоло амр кардааст, то [қадру манзалатшон] гиромӣ дошта шавад ва номаш дар онҳо бурда шавад, [ва] дар он ҷо бомдодон ва шомгоҳон Ӯро ба покӣ биситоянд

37. Мардоне, ки ҳеч тиҷорат ва ҳариду фурӯше ононро аз ёди Аллоҳ таоло ва барпо доштани намоз ва пардоҳти закот ғофил намекунад, [ва] аз рӯзе, ки дилҳо ва ҷашмҳо дигаргун мешавад, бим доранд

38. То Аллоҳ таоло беҳтар аз он чи анҷом додаанд, ба онон подош диҳад ва аз фазли худ низ бар подошашон бияғзояд ва Аллоҳ таоло ба ҳар ки бихоҳад, беҳисоб рӯзӣ медиҳад

\*  
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْفَعٌ  
نُورُهُ كِبِشَكُلٌ فِيهَا مِضَبَاحٌ  
الْمِضَبَاحُ فِي رُجَاهَةِ الرُّجَاحَةِ  
كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ  
شَجَرَةٍ مُبَرْكَةٍ رَيْتُونَةً لَا شَرْقِيَّةً  
وَلَا غَرْبِيَّةً يَكَادُ زَيْنَهَا يُضْعِفُهُ وَلَوْ  
لَمْ تَسْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ  
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْمَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ  
يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ﴿٢٦﴾

فِي بَيْوْتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْقَعَ  
وَيُدْكَرُ فِيهَا أَسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ  
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِيِّ ﴿٢٧﴾

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَّةٌ وَلَا بَيْعٌ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّلُ فِيهِ  
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ ﴿٢٨﴾

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَيَزِيدُهُمْ مَنْ فَضَلَهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
مَنْ يَشَاءُ بِعِيرٍ حِسَابٍ ﴿٢٩﴾

39. Ва касоне, ки куфр варзиданд, аъмолашон ҳамчун саробе дар биёбоне ҳамвор аст, ки [аз дур инсони] ташна онро об мепиндорад, то он ки наздикаш мешавад [ва] чизе намёёбад ва [аъмоли кофир низ саробест, ки суде барояш надорад ва дар иваз] Аллоҳро назди хеш меёбад, ки ҳисобашро ба таври комил медиҳад ва Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст

40. Ё [аъмолаш] ҳамчун торикиҳое дар дарёй жарф аст, ки мавҷе онро мепӯшонад ва бар фарози он мавҷе дигар аст, [ва] бар фарозаш абрे [торик] қарор дорад. Торикиҳое аст, яке бар фарози дигаре [чунон ки] агар [шахси гумгашта] дasti худро берун оварад, мумкин нест онро бубинад. Ва касе, ки Аллоҳ таоло нуре [аз ҳидоят] барояш қарор надода бошад, пас, [ҳеч ҳидоят ва] нуре барояш нест

41. Оё надидӣ, ҳар ки дар осмонҳо ва замин аст ва [ҳатто] паррандаҳои дар осмон паркушода [дар осмон ҳамагӣ] Аллоҳро ба покӣ меситоянд. Ҳар як аз онон ниёши ситоши хешро медонад ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунанд, огоҳ аст

42. Ва фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Аллоҳ таоло аст

وَالَّذِينَ كَمْرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٌ  
يَقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّهَانُ مَاءً حَتَّىٰ  
إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ  
اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَكَاهُ حِسَابٌ وَاللَّهُ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

أَوْ كَظُلْمَتِ فِي بَحْرٍ لَّهِ يَعْشُهُ  
مَوْجٌ مِّنْ قَوْقَهٖ مَوْجٌ مِّنْ قَوْقَهٖ  
سَحَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا قَوْقَ  
بَعْضٌ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُنْ  
بَرَّ لَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا  
فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٢٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ وَمَنْ فِي  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّيْرُ صَنَقَتِ  
كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتَهُ وَسَمِيعَهُ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٨﴾

وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ  
اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٩﴾

43. Оё надидй, ки Аллоҳ таоло абрхоero ба оромй меронад, сипас байни [ачзои] он пайванд медиҳад, он гоҳ тӯдаи анбӯхе падид меоварад, пас, қатраҳои боронро мебинӣ, ки аз миёнаш таровиш мекунад ва аз кӯҳҳое [аз анбӯхи абрҳо], ки дар осмон аст, донаҳои жола фурӯ меборад, пас, онро ба ҳар ки бихоҳад фурӯ мерезад ва аз ҳар ки бихоҳад бозмедорад. Наздик аст, дурахшандагии барқаш чашмҳоро [аз байн] барад

44. Аллоҳ таоло шабу рӯзро мегардонад [ва паёпай меоварад]. Яқинан, дар ин [гардиш] ибрате барои аҳли басират аст

45. Ва Аллоҳ таоло ҳар мавҷуди зиндаero аз об оғариd, пас, бархе аз онон бар шиками худ мераванд ва бархе бар ду по роҳ мераванд ва бархе аз онон чаҳор [по] роҳ мераванд. Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад меофаринад. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳама чиз тавоност

46. Ба ростӣ, ки [Mo] оёти равшангаре нозил кардем ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِيْجِي سَحَابَةً ثُمَّ  
يُولَفُ بَيْنَهُوْ وَتُمَّ يَجْعَلُهُ رِكَامًا  
فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ  
وَيَنْتَلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا  
مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَصْرُفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا  
بَرْقَهِ يَدْهُبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٦﴾

يُعَلِّمُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَعْبَةً لَا يُؤْلِمُ الْأَبْصَرِ ﴿٤٧﴾

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ  
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ  
اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٤٨﴾

لَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْتِ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٩﴾

47. Ва [мунофиқон] мегүянд: «Ба Аллоҳ таоло ва паёмбар [-и Ӧ] имон овардем ва [аз фармонашон] итоат кардем», аммо пас аз ин [иддао] гурӯҳе аз онон рӯйгардон мешаванд ва инон [дар ҳақиқат] муъмин нестанд

48. Ва ҳангоме ки ба сўйи Аллоҳ таоло ва паёмбараш фарохонда мешаванд, то дар миёнашон доварӣ кунад, ногоҳ гурӯҳе аз онон рӯйгардон мешаванд

49. Ва агар ҳақ ба онон бошад, мутеона [фурӯтанона] ба сўйи ў меоянд

50. Оё дар дилҳояшон беморӣ аст ё [дар бораи рисолаташ] тардид доранд? Ё метарсанд, ки Аллоҳ таоло ва паёмбараш бар онон ситам кунанд? [На] Балки онон худ ситамгоранд

51. Сухани муъминон, ҳангоме ки ба сўйи Аллоҳ таоло ва паёмбараш фарохонда мешаванд, то миёнашон доварӣ кунад, фақат ин аст, ки мегүянд: «Шунидем ва итоат кардем» ва инонанд, ки растагоранд

52. Ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат кунад ва аз Аллоҳ таоло битарсад ва аз [нофармонии] Ӧ бипарҳезад, пас, инон комёбанд

وَيَقُولُونَ إِمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ  
وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ  
بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
مُّعَرِّضُونَ ﴿٤٩﴾

وَإِن يَكُن لَّهُمْ أَحْقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ  
مُذْعِنِينَ ﴿٥٠﴾

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ  
يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَرَسُولُهُ وَكُلُّ أُولَئِكَ هُمْ  
الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا  
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ  
أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَى  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأُولَئِكَ هُم  
الْفَائِزُونَ ﴿٥٣﴾

53. [Мунофиқон] Бо саҳттарин савгандхояшон ба Аллоҳ таоло савганд ёд карданد, ки агар ба онон фармон дихй, [барои ҷиҳод] раҳсипор мешаванд. Бигӯ: «Савганд ёд нақунед. Итоат [ва суханони дурӯғатон] шинохташуда аст. Бе тардид, Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, огоҳ аст»

54. Бигӯ: «Аз Аллоҳ таоло ва паёмбар итоат кунед, пас, агар сарпечӣ кардед, паёмбар масъули чизест, ки бар ӯ таклиф шудааст [иблиғи вахӣ] ва шумо низ масъули чизе ҳастед, ки ба он таклиф шудаед; аммо агар аз ӯ итоат кунед, ҳидоят мешавед; ва паёмбар вазифае ҷуз расонидани ошкоро [-и вахӣ] надорад»

55. Аллоҳ таоло ба афроде аз шумо, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ваъда додааст, ки ҳатман, ононро дар замин ҷонишин [-и мушрикон] месозад. Ҳамон гуна ки қасонеро, ки пеш аз онон буданд, [ниز] ҷонишин [-и коғирону ситамгарон] намуд ва [фармудааст] динашонро, ки барои онон писандидааст, барояшон устувор [-у пирӯзманд] созад ва тарсашонро ба оромишу амният табдил кунад [чаро ки] танҳо Маро мепарастанд ва ҷизеро бо Ман шарик намесозанд ва ҳар ки аз ин пас қуфр биварзад, пас, инонанд, ки нофармонанд

\* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدًا أَيْمَنِهِمْ لِئِنْ أَمْرَتُهُمْ لِتَخْرُجُنَّ فُلَّا تُفْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾

فُلَّا تُفْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾  
فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿٤٦﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسَخْلَفُوكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُسَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِي أُرْتَصَنَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

56. Ва намоз барпо доред ва закот бипардозед ва аз паёмбар итоат кунед, бошад, ки мавриди раҳмат қарор гиред

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْثُوا الرِّكْوَةَ

وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

57. [Эй паёмбар] Ҳаргиз мапиндор касоне, ки қуфр варзидаанд, нотавонкунанда [-и Аллоҳ таоло] дар заминанд [ва метавонанд аз музозоти илоҳӣ бигрезанд]. Ҷойгоҳи инон оташ аст ва чи бад бозгаштангоҳест!

لَا تَحْسِبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَوْلَاهُمُ الْأَنْارُ

وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

58. Эй касоне, ки имон овардаед, бардагонатон ва касоне аз [кӯдакони] шумо, ки ба синни булуг нарасидаанд, бояд дар се вақт аз шумо иҷозат [-и вуруд] бигиранд: пеш аз намози субҳ ва нимрӯз – ҳангоме ки либосҳоятонро берун меоваред – ва пас аз намози хуфтан. [Ин] Се [вақт] ҳангоми хилвати шумост. Ба ҷуз ин [се вақт] бар шумо ва бар онон ҳеч гуноҳе нест [ки бидуни иҷозат ворид шаванд, ҷаро ки] онон перомунатон дар рафту омаданд, [ва] бо яқдигар [муошират мекунед]. Аллоҳ таоло инчунин оёт [-и худ]-ро бароятон баён мекунад ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

يَا أَئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنُنُكُمْ

الَّذِينَ مَلَكُثْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

وَجِينَ تَضَعُونَ شَيَابَكُمْ مِنْ

الظَّهِيرَةِ وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ

بَصْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

الَّهُ أَكْمَ الْآيَتِ وَالَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

59. Ва ҳангоме ки күдаконатон ба синни булуғ расиданд, бояд [барои вуруд ба хонаҳои дигарон] иҷозат бигиранд, чунонки бузургсолоне, ки [аҳкомашонро] пеш аз онҳо [шарҳ додем низ] бояд иҷозат мегирифтанд. Аллоҳ таоло инчунин оёташро бароятон баён мекунад ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

60. Ва бар занон [-и ёисаву пиразан ва] аз кор афтодае, ки [дигар майлу] умеди заношӯй надоранд, гуноҳе нест, ки пӯшиш [-и сару сурат]-и хешро канор гузоранд, [ба шарти он ки ороиш ва] зинатеро ошкор накунанд ва агар иффат биварзанд [ва худро бипӯшонанд] барояшон беҳтар аст. Ва Аллоҳ таоло шунавои доност

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ  
فَلْيَسْتَعْذِلُوا كَمَا أَسْتَعْذَلَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
ءَاءِيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

وَالْعَوَدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا  
يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيُسْأَلْنَ عَلَيْهِنَّ  
جُنَاحٌ أَنْ يَضْعَنَ شَيْاً بَعْدَ عَيْرَ  
مُتَبَرَّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْعَفُنَ  
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

61. Бар [афроди] нобино ва лангу бемор [ки аз таколифи ичтимой – ҳамчун чиход – маоф шудаанд] гунохе нест ва [ҳамчунин] бар худи шумо гунохе нест, ки аз хонаҳои худ [ё фарзандону ҳамсаронатон ғизое] бихӯред ё аз хонаҳои падаронатон ё хонаҳои модаронатон ё хонаҳои бародаронатон ё хонаҳои хоҳаронатон ё хонаҳои амуҳоятон ё хонаҳои аммаҳоятон ё хонаҳои тағоҳоятон ё хонаҳои холаҳоятон ё хонае, ки калидаш дар ихтиёри шумост ё [аз хонаҳои] дӯстонатон. Бар шумо гунохе нест, ки дастачамъӣ ё ҷудогона [ғизо] бихӯред ва ҳангоме ки ба хонаҳо ворид мешавед, ба яқдигар салом кунед, ки дуруде муборак [ва] писандида аз сӯйи Аллоҳ таоло аст. Аллоҳ таоло ин гуна оёти [хеш]-ро барояton ба равшаний баён мекунад, бошад, ки биандешед

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى  
الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ  
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
ءَابَيِّكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَهَاتِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ إِخْرَاجِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالِتِكُمْ أَوْ  
مَا مَلَكُوكُمْ مَقَاتِلَهُؤْ أَوْ صَدِيقِكُمْ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا  
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَةً مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَلَيْتِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

62. Муъминони [воқеј] касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш имон овардаанд ва ҳангоме ки барои [ичрои як] амри иҷтимоӣ бо ў [паёмбар] ҳамроҳ ҳастанд, то аз вай иҷозат нагирифтаанд, [аз ҷамъ] хориҷ намешаванд. Бе тардид, касоне, ки аз ту иҷозат мегиранд, ононанд, ки ба Аллоҳу паёмбараш имон овардаанд. Пас, агар барои анҷоми бархе корҳо [- и муҳим]-и худ аз ту иҷозат меҳоҳанд, ба ҳар як аз онон, ки меҳоҳӣ иҷозат бидех ва аз Аллоҳ таоло барояшон омурзиш биҳоҳ. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

63. Фарохонии паёмбар [барои ширкат дар корҳои гурӯҳе]-ро байни худ ҳамчун фарохонии яқдигар талаққӣ нақунед [ки битавонед онро бипазиред ё рад кунед]. Яқинан, Аллоҳ таоло афроде аз шуморо, ки пушти дигарон пинҳон мешаванд ва маҳфиёна [аз назди паёмбар] мегурезанд, [ба хубӣ] мешиносад. пас касоне, ки аз фармонаш сарпечӣ мекунанд, бояд битарсанд аз ин ки андуҳ ва балое бар сарашон биёяд ё ба азобе дарднок гирифтор шаванд

64. Огоҳ бошед! Бе тардид, он чи дар осмонҳо ва замин аст аз они Аллоҳ таоло аст ва яқинан, ӯ медонад, ки шумо [бар чи кору] дар чи ҳоле ҳастед ва рӯзе, ки [бандагон] ба сӯяш бозгардонда мешаванд, ононро аз он чи [дар дунё] кардаанд, огоҳ месозад ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعْدُوًّا عَلَىٰ أَمْرٍ  
جَامِعٌ لَمْ يَدْهُبُوا حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا  
أَسْتَعْذَنُوكَ لِيَعْضُّ شَأْنَهِمْ فَادَنَ  
لَمْ يَشْتَتِ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ  
اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ  
كُدُّعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ  
اللَّهُ الَّذِينَ يَسْلَلُونَ مِنْكُمْ لَوَادًا  
فَلَيُخَدِّرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ  
أَمْرِهِ أَنْ ُصَبِّيَّهُمْ فِتْنَةً أَوْ  
يُصِيبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا  
عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

## Сураи Фурқон

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Пурбаракат [ва бузургвор] аст, касе, ки Қуръонро [ки чудокунандаи ҳақ ва ботил аст] бар бандааш нозил кард, то бимдиҳандаи ҷаҳониён бошад

2. Ҳамоно фармонравои осмонҳо ва замин аз они Ӧст ва фарзанде [барои хеш] барнагузидааст ва дар фармонравой ҳеч шарике надорад ва ҳама чизро оғаридааст ва андозаи ҳар чизро – ҷунон ки муносибаш мебошад – тадбири намудааст

3. Ва [мушрикон] ба ҷои Ӧ [Аллоҳ] таоло маъбудоне баргузидаанд, ки чизе намеофаринанд ва худ оғарида мешаванд ва молики ҳеч зиёну суде барои худ нестанд ва [низ] молики маргу зиндагӣ ва [кодир ба] барангехтани [мурдагон] нестанд

4. Ва қасоне, ки қуфр варзиданд, гуфтанд: «Ин [Қуръон] ҷуз дурӯғе нест, ки [Муҳаммад] бофтааст ва гурӯҳе дигар ўро бар ин [кор] ёрӣ додаанд». Ҳаққо, ки онон [бо ин сухан] ба ситаму дурӯғи бузурге рӯй овардаанд

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ

عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

الَّذِي لَهُ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ  
فَقَدْرَهُ وَتَقْدِيرًا ﴿٢﴾

وَأَتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَا لَهُ لَا  
يَحْلِفُونَ شَيْئًا وَهُمْ بِخَالِقِهِنَّ وَلَا  
يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا  
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا  
نُشُورًا ﴿٣﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا  
إِنْكُ أَفْتَرَنَا وَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ  
عَاهَرُونَ فَقَدْ جَاءُهُمْ ظُلْمًا  
وَزُورُوا ﴿٤﴾

5. Ва [кофирон] гуфтанд: «[Ин Қуръон ҳамон] афсонаҳои пешиниён аст, ки [Мұхаммад] онро рұнависій кардааст ва ҳар бомдоду шомгоҳ бар ў имло мешавад»

6. Бигү: «Касе онро нозил кардааст, ки рози осмонҳо ва заминро медонад. Бе тардид, ў ҳамвора омурзанда [ва] меҳрубон аст

7. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Ин чи гуна паёмбарест, ки [ҳамчун мардуми оди] ғизо меҳүрад ва дар бозорҳо роҳ меравад? Чаро фариштае бар ў нозил нашудааст, то [ёриаш кунад ва] ҳамроҳи ў хушдордиҳанда бошад?

8. Ё чаро ганче [аз осмон] бар ў фуруд намеояд ва ё чаро бое надорад, ки аз [меваҳои] он бихүрад? Ситамгорон [- и мушриқ] гуфтанд: «Шумо қуз аз марде қодушуда пайравӣ намекунед»

9. Бингар, ки чи гуна бароят масалҳо заданд ва гумроҳ шуданд! Чунон ки наметавонанд роҳе [ба сўи ҳақиқат] биёбанд

10. Пурбарақат [ва бузургвор] аст, касе, ки агар бихоҳад, бароят беҳтар аз ин қарор медиҳад: боғхое, ки ҷойборҳо аз зери [дараҳтони] он чорӣ аст ва [ҳатто] бароят коҳхое падид меоварад

وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَبْهَا  
فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً  
وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

فُلْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ الْسَّرَّ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

وَقَالُوا مَا لِهِنَّا إِلَّا رَسُولٌ يَأْكُلُ  
الظَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا  
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلْكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ  
نَذِيرًا ﴿٧﴾

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ  
جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ  
إِنَّ تَبِعِيهِنَّ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾  
أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ  
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِيَّلًا ﴿٩﴾

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ  
خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
نَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَيَجْعَلُ لَكَ  
فُصُورًا ﴿١٠﴾

11. [Мушрикон бо ин суханон дар пайи ҳақ нарафтанд] Балки қиёматро дурӯғ ангоштанд ва [Mo] барои ҳар ки қиёматро дурӯғ ангорад, оташи сӯzon [-и дузахро] муҳайё кардаем

12. Ҳангоме ки [дузах] ононро аз дурдаст мебинад овози хашму хуруш [и ваҳшатнок]-е аз он мешунаванд

13. Ва чун даступобаста [бо ғулу занчир] дар тангное аз он андохта шаванд, дар он ҷо маргашонро ба фарёд меҳоҳанд

14. [Ба онон гуфта мешавад] «Имрӯз на як бор, балки борҳо дарҳости марг кунед»

15. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Ин [азоби дардонк] беҳтар аст ё биҳишти ҷовидонӣ, ки ба парҳезкорон ваъда дода шуда ва подошу саранҷоми онон аст?»

16. Дар он ҷо ҳар чи бихоҳанд, барояшон [фароҳам] аст [ва] дар он ҷовидонанд. Ин ваъдае аст бар [уҳдаи] Парвардигорат, ки [бандагони парҳезкор анҷомашро] аз Ӯ хостаанд

17. Ва рӯзе, ки [ҳамаи] онон ва он чиро, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло мепарастиданд, ҷамъ мекунад ва [ба маъбудони ботил] мефармояд: «Оё шумо ин бандагони Маро гумроҳ кардед ё худ роҳро гум кардан?»

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِهِنَّ

كَذَّبٌ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١٦﴾

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَعِيُواْ

لَهَا تَغِيَّطاً وَرَفِيرًا ﴿١٧﴾

وَإِذَا أَقْلَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا

مُقْرَبَيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٨﴾

لَا تَدْعُوا الظِّيَومَ ثُبُورًا وَاحِدًا

وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

فُلْ أَذْلِكَ خَيْرٌ أُمُّ جَنَّةَ الْحَلْدَةِ الَّتِي

وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً

وَمَصِيرًا ﴿٢٠﴾

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلَدِينَ كَانَ

عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْكُولًا ﴿٢١﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ عَانِئُمْ أَضْلَلْتُمْ

عَبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ

السَّبِيلَ ﴿٢٢﴾

18. Онон мегүянд: «Ту мунаzzахӣ, шоистай мо набуд, ки ба чойи Ту [дўстону] корсозоне баргузинем, вале Ту онон ва падаронашонро [аз неъматхо] баҳраманд соҳти, то ин ки ёд [-и Ту]-ро фаромӯш карданд ва [бад-ин хотир] гурӯҳе ҳалокшуда гаштанд»

19. [Аллоҳ таоло ба мушрикон мефармояд] «Бе тардид, [маъбудонатон] иддаои шуморо дурӯғ шумурданд. Пас, [акнун] наметавонед [азобро аз худ] дур кунед ва на [аз касе] ёрӣ бичӯед ва ҳар як аз шумо, ки [ширқ биварзад ва ба худ] ситам кунад, азобе бузург ба вай мечашонем»

20. [Эй паёмбар] Пеш аз ту паёмбаронро нафиристодем, магар ин ки онон низ ғизо меҳӯрданд ва [ҳамчун дигар инсонҳо] дар бозорҳо роҳ мерафтанд ва мо бархе аз шуморо василаи озмоши бархе дигар соҳтем, [то равшан шавад] оё шикебоӣ мекунед. Ва Парвардигорат ҳамвора биност

21. Касоне, ки ба дидори Мо [дар охират] умед надоранд, гуфтанд: «Чаро фариштагоне бар мо нозил нашудаанд, ё [чаро] Парвардигорамонро намебинем»? Бе тардид, онон дар бораи худ такаббур варзиданд ва саркашии бузург карданд

قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَئْبَغِي لَنَا  
أَنْ تَنْهِيَّدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلَيَاءَ  
وَلَكِنْ مَتَّعْهُمْ وَمَا بَأَءَهُمْ حَتَّىٰ  
نَسُواْ اللَّهُ كَرَّ وَكَثُرُ قَوْمًا بُوْرَا ﴿١٩﴾

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا  
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ  
يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِيقُهُ عَذَابًا  
﴿٢٠﴾  
كَبِيرًا

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ  
إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْطَّعَامَ  
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا  
بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصِيرُونَ  
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢١﴾

\*وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا  
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكِكُهُ أَوْ نَرَى  
رَبَّنَا لَقَدْ أَسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ  
وَعَتَوْ عُثُوا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾

22. Рӯзе, ки [кофирон] фариштагонро мебинанд, ҳеч башорате барои мучримон нахоҳад буд, [балки рӯзи кайфару азоб аст] ва [фариштагон] мегӯянд: «[Биҳишт] Бар шумо мамнуъ [ва ҳаром] аст»

23. Ва ба [баррасии] корҳояшон мепардозем ва ҳамаро [ҳамчун] ғуборе пароканда месозем

24. Дар он рӯз биҳиштиён беҳтарин ҷойгоҳу нақутарин истироҳатгоҳро доранд

25. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки осмон бо абрҳои сапед шикофта мешавад ва фариштагон [паёпай ба сарзамини маҳшар] фурӯ фиристода мешаванд

26. Дар он рӯз фармонравой [-и ростин] аз они [Аллоҳи] Раҳмон аст ва барои кофирон рӯзе душвор аст

27. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки ситамгор дастонашро [аз ҳасрат] мегазад ва мегӯяд: «Эй кош, ман роҳе [ҳамоҳанг] бо паёмбар баргузида будам!

28. Эйвой бар ман! Эйкош, фалон [кофир]-ро ба дӯстӣ намегирифтам!

29. Бе тардид, пас аз он ки Қуръон [ва даъвати паёмбар] ба ман расид, ў [буд, ки] маро ба гумроҳӣ кашонд ва шайтон ҳамвора инсонро танҳо [ва хор] вомегузорад»

يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَكَةَ لَا يُنَزِّئُ  
يَوْمَ إِذْ لَمْ يُجْرِمْ مِنَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا  
مَحْجُورًا ﴿٢٦﴾

وَقَدْ مَنَّا إِلَيْ مَا عَيْلُوا مِنْ عَتَلٍ  
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٧﴾

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِذْ خَيْرٌ  
مُسْتَقْرَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٨﴾

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَمِ وَتُنَزِّلُ  
الْمَلَكَةَ تَنْزِيلًا ﴿٢٩﴾

الْمُلْكُ يَوْمَ إِذْ أَلْهُقَ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ  
يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ عَسِيرًا ﴿٣٠﴾

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ  
يَلَيْتَنِي أَتَخَذُ مَعَ الرَّسُولِ  
سَيِّلًا ﴿٣١﴾

يَوْلَئِتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا  
خَلِيلًا ﴿٣٢﴾

لَقَدْ أَصَلَّى عَنِ الْذِكْرِ بَعْدَ إِذْ  
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَنِ  
خَدُولًا ﴿٣٣﴾

30. Ва Паёмбар гуфт: «Парвардигоро, қавми ман ин Қуръонро раҳо кардаанд»

31. Ва инчунин барои ҳар паёмбаре душмане аз бадкорони [қавмаш] қарор додем. Ва кофӣ аст, ки Парвардигорат роҳнамо ва ёварат бошад

32. Ва қасоне, ки қуфр варзиданд, гуфтанд: «Чаро Қуръон якбора бар ӯ нозил нашудааст?» Мо ин гуна [каломи илоҳиро ба мурур нозил] кардаем, то дилатро бо он [ором ва] устувор гардонем ва онро ба тадриҷ бар ту хондаем [то дарку ҳифзаш осон бошад]

33. Ва [кофирон] ҳеч [эътирозу] масале бароят намеоваранд, магар он ки Мо [низ посухе] бар ҳақ ва ҳушбабёнтар бароят меоварем

34. Қасоне, ки ба рӯй дарафтода ба дузах қашонда мешаванд, инон бадҷойгоҳтар ва гумроҳтаранд

35. Ва дар ҳақиқат, Мо ба Mӯсо китоб [Таврот] додем ва бародараш Ҳорунро дастёраш соҳтем

36. Ва гуфтем: «Шумо ду нафар ба сӯи қавме биравед, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд». Пас, [чун фиръавниён сарпечӣ намуданд] ба шиддат нобудашон соҳтем

وَقَالَ الرَّسُولُ يَنْرِبِ إِنَّ قَوْمِي

أَخْتَدُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٦﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ

الْمُجْرِمِينَ وَكُفَّارِ بَرِّتَكَ هَادِيًّا

وَنَصِيرًا ﴿٣٧﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ

عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ

إِنْتَشَرَتْ بِهِ فُؤَادُكُمْ وَرَأْتُنَاهُ

رَتْقِيَّا ﴿٣٨﴾

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِيلٍ إِلَّا جِئْنَكَ

بِالْحُقْقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٩﴾

الَّذِينَ يُخْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ

جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ

سَبِيلًا ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

وَجَعَلْنَا مَعْهُ آخَاهُ هَرُونَ

وَزَيْرًا ﴿٤١﴾

فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَبُوا بِإِيمَانِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ

تَدْمِيرًا ﴿٤٢﴾

37. Ва қавми Нуҳро – он гоҳ ки паёмбаронро дурӯғгү ангоштанд – ғарқ кардем ва онор барои мардум [нишона ва] ибрате қарор додем; ва барои ситамгорон азобе дарднок муҳайё кардаем

38. Ва [ҳамчунин] қавми Од ва Самуд ва аҳолии "ҷоҳ" ва наслҳои бисёреро, ки байни онон буданд [нобуд соҳтем]

39. Ва барои ҳар як аз онҳо масалҳо задем ва [чун панд ногирифтанд] ҳамаро ба шиддат аз миён бурдем

40. Ва [мушрикон] ҳатман, аз [сарзамини қавми Лут ҳамон] шаҳре, ки борони бало бар он борида буд, гузар кардаанд. Оё он [вайронҳои боқимонда аз азоб] -ро надидаанд? [Чунин нест] Балки ба зинда шудан [пас аз марг] умеде надоранд

41. Ва ҳангоме ки туро мебинанд, фақта ба тамасхур мегиранд [ва мегӯянд] «Оё ин ҳамон касест, ки Аллоҳ таоло ба паёмбарӣ фиристодааст?

42. Агар бар [парастиши] маъбудонамон [шикебой ва] пойдорӣ намекардем, наздик буд [Муҳаммад] аз [роҳи] онҳо гумроҳамон кунад». Вале он гоҳ ки азоб [-и илоҳӣ]-ро бубинанд, хоҳанд донист чи касе гумроҳтар [буда] аст

43. Оё касе, ки ҳавои нафсашро маъбуди худ кардааст, дидай? Оё ту [метавонӣ] нигаҳбони [имони] ў бошӣ?

وَقَوْمٌ نُوحٌ لَمَّا كَذَّبُوا رَسُولَهِ

أَعْرَقْتُهُمْ وَجَعَلْتُهُمْ لِلنَّاسِ عَيَّةً

وَأَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧٨﴾

وَعَادًا وَشَمُودًا وَاصْحَابَ الرَّيْسِ

وَفَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٧٩﴾

وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا

تَشْبِيرًا ﴿٨٠﴾

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْفَرِيَةِ أَتَّيَ

أَمْطَرْتَ مَطَرَ السُّوءَ أَفَلَمْ يَكُنُوا

يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

نُسُورًا ﴿٨١﴾

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُرًا

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٨٢﴾

إِن كَادَ لِيُضْلِلُنَا عَنِ الْهُدَى لَوْلَا

أَن صَرَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلَ

سَيِّلًا ﴿٨٣﴾

أَرْعَيْتَ مَنْ أَنْخَذَ إِلَهُهُ وَهَوَنَهُ

أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٨٤﴾

44. Оё гумон дорй, ки бештарашон мешуваванд ё мефаҳманд? Онон ҷуз ҳаммонанди чаҳорпоён нестанд, балки гумроҳтаранд

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ  
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَاذَابٌ  
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَيِّلًا ﴿٤٤﴾

45. Оё [офариниши] Парвардигоратро надидай, ки чи гуна сояро густаронидааст ва агар меҳост, онро собит менамуд? Он гоҳ [тағирири ҷойгоҳи] хуршед [нисбат ба замин]-ро далели [густаришу ҳаракати] он [соя] қарор додем

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ  
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ وَسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَنَا  
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

46. Сипас [бо тағирири баландии хуршед сояро кӯтоҳ меқунем ва] онро андак-андак ба сўйи хеш бозмегирем

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

47. Ва Ўст, ки шабро [бо торикии фарогираш] пўшише барои шумо қарор дод ва хобро мояи осоиш ва рӯзро ҳангоми бархостан [ва кору талош] соҳт

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيْلَ لِيَاسًا  
وَالْتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ  
نُشُورًا ﴿٤٧﴾

48. Ва Ўст, ки пеш аз [борони] раҳматаш бодҳоро башоратбахш фиристод ва аз осмон обе пок [ва поккунанда] фурӯ фиристодем

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ  
يَدِيِّ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً ظَهُورًا ﴿٤٨﴾

49. То бо он сарзамини [хушку] мурдаро зинда гардонем ва чаҳорпоён ва инсонҳои бисёреро, ки оғаридаем, сероб созем

إِنْخَحِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانَ وَدُسْقِيَّهُ وَ  
مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسَيٍّ  
كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

50. Ва ба ростӣ, он [далоилу нишонаҳои кудрати илоҳӣ]-ро ба суратҳои гуногун баён кардем, то панд гиранд, вали бештар мардум ҷуз [инкору] носипосӣ накарданд

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بِيَتْهِمْ لِيَذَّكَرُوا فَبِيَ  
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

51. Ва агар мөхостем, дар ҳар диёре бимдиҳандае бармеангехтем

وَلُّوْ شِئْنَا لَبَعْثَتَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

نَذِيرًا ﴿٥١﴾

52. Пас, [эй паёмбар] аз кофирон итоат накун ва ба василаи Қуръон бо онон ба чиҳоди бузурге бархез [ва дар ин роҳ шикебо бош]

فَلَا تُطِعْ الْكَفَرِينَ وَجَاهِهِمْ بِهِ

جَهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

53. Ва ўст, ки ду дарёро ба ҳам омехт: ин яке хушгувор ва ширин аст ва он яке шӯру талх ва дар миёни он ду монеали нуфузнапазире қарор дод [то бо ҳам наёmezанд]

\*وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا

عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخًا وَحَجْرًا

مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

54. Ва ўст, ки инсонро аз оби [маний] оғарид ва ўро дорои пайванди насабӣ ва сабабӣ гардонид ва Парвардигорат ҳамвора тавоност

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ نَسَرًا

فَجَعَلَهُ دَسَّا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبِيعًا

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

55. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ таоло чизеро мепарастанд, ки на ба онон суде мебахшад ва на зиёне мерасонад ва кофир дар баробари Парвардигораш пайваста пуштибон [-и шайтон] аст

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ

عَلَى رَبِيعٍ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

56. Ва [эй паёмбар] Мо туро ҷуз башоратбахш ва бимдиҳанда нафиристодем

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا

وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

57. Бигӯ: «Ман [дар баробари рисолатам] ҳеч подошё аз шумо намехоҳам, магар касе, ки биҳоҳад роҳе ба сӯи Парвардигораш баргузинад [ва ҳамин бароям кофӣ аст]»

فُلَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَذَ إِلَيَّ رَبِيعًا

سَيِّلًا ﴿٥٧﴾

58. Ва бар [Парвардигори] зиндае, ки ҳаргиз намемираад, таваккал кун ва бо ситоиш Ўро ба покӣ ёд кун. Ва ҳамин бас, ки Ў ба гуноҳони бандагонаш огоҳ аст

59. [Ҳамон] Касе, ки осмонҳо ва замин ва он чиро миёни онҳост дар шаш рӯз оғарид, сипас бар Арш қарор гирифт. [Ў Аллоҳи] Раҳмон аст, пас, дар мавриди Ў аз он ки огоҳ аст, бипурс [ва Ў низ касе ҷуз Аллоҳ таоло нест]

60. Ва ҳангоме ки ба ба онон гуфта шавад: «Барои [Аллоҳи] Раҳмон саҷда қунед», мегӯянд: «Раҳмон кист? Оё [қарор аст] бар ҳар чи ту амр мекунӣ саҷда барем»? Ва [ин даъвати ту дурӣ аз ҳақ ва] нафраташонро меафзояд

61. Пурбаракат [ва бузургвор] аст, он ки дар осмон манзилгоҳхое [барои ситорагон] қарор дод ва дар [миёни] онҳо хуршед [-и дураҳшон] ва моҳи тобоне падид овард

62. Ва Ўст, ки шабу рӯзро дар пайи яқдигар қарор дод, барои ҳар ки бихоҳад [аз тадбири илоҳӣ] панд гирад ё сипосгузор бошад

63. Ва бандагони [муъмину шоистаи] Раҳмон қасоне ҳастанд, ки бо фурӯтаний [ва матонат] бар замин роҳ мераванд ва ҳангоме ки ҷоҳилон [бо суханони нописанд] хитобашон мекунанд, [ба ҷои талоғӣ бо онон] ба некӣ сухан мегӯянд

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَمْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ  
وَسَيَّعَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ  
عِبَادِهِ حَبِيرًا ﴿٥٨﴾

الَّذِي خَلَقَ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُنَّا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى  
عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلَّمَ بِهِ  
حَبِيرًا ﴿٥٩﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ  
قَالُوا وَمَا الْرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا  
تَأْمُرُنَا وَرَأَدَهُمْ نُورًا ﴿٦٠﴾

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ  
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا  
مُنِيرًا ﴿٦١﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْكُرْ أَوْ أَرَادَ  
شُكُورًا ﴿٦٢﴾

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى  
الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمْ  
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَّمًا ﴿٦٣﴾

64. Ва касоне барои Парвардигорашон дар ҳоли саҷда ва қиём шабзиндадорӣ мекунанд

65. Ва касоне, ки мегӯянд:  
«Парвардиго, азоби дузаҳро аз мо бозгардон, [ки] бе тардид, азобаш [саҳту] пойдор аст

66. Ҳаққо, ки дузах бад ҷойгоҳ ва иқоматгоҳест

67. Ва [муъминон] касоне ҳастанд, ки чун инфоқ менамоянд, на зиёдаравӣ мекунанд ва на саҳтирий ва байни ин ду [ҳолат роҳи] эътидол пеш мегиранд

68. Ва касоне ҳастанд, ки бо Аллоҳ таоло маъбуде дигар намехонанд ва қасе, ки Аллоҳ таоло [куштанашро] ҳаром кардааст, ҷуз ба ҳақ намекушанд ва зино намекунанд. Ва ҳар ки ин [гуноҳон]-ро муртакиб шавад, қайфари гуноҳи [хеш]-ро мебинад

69. Рӯзи қиёмат азобаш дучандон мегардад ва бо хорӣ дар он [азоб] ҷовидон мемонад

70. Магар қасе, ки тавба қунад ва имон оварад ва коре шоиста анҷом дихад. Пас, инонанд, ки Аллоҳ таоло бадиҳояшонро ба некиҳо табдил мекунад ва Аллоҳ таоло ҳамвора омурзгору меҳруbon аст

71. Ва қасе, ки тавба қунад ва коре шоиста анҷом дихад, пас, яқинан ба даргоҳи Аллоҳ таоло – чунон ки бояду шояд – тавба кардааст

وَالَّذِينَ يَبْيَسُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

وَقَيْتَنَا ﴿٦٤﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا  
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ  
غَرَامًا ﴿٦٥﴾

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً ﴿٦٦﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
يَتَنَرُّوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴿٦٧﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا  
عَاحِرَ وَلَا يَقْنُثُونَ أَنَفَسَ الْأَنْتَيْرِ  
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَنْزُنُونَ  
وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴿٦٨﴾

يُضْلَعُفُ لِهِ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاجِنًا ﴿٦٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا  
صَلِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ  
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ  
يَثُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

72. Ва касоне [муъминанд], ки гувохии дурӯғ намедиҳанд [ва дар мачолиси ботил ҳузур намеёбанд] ва чун ба [кори нописанд ё] бехудае бархӯрд мекунанд, бузургвона [аз канораш] мегузаранд [ва худро олуда намесозанд]

73. Ва касоне, ки чун ба оёти Парвардигорашон панд дода мешаванд, [аз он ғафлат намекунанд ва дар баробари Қуръон] чун карону кӯрон нестанд

74. Ва касоне, ки мегӯянд:  
«Парвардигоро, аз ҳамсарону фарзандонамон [касонеро] ба мо ато фармо, ки [мояи шодии дилҳо ва] равшании ҷашмҳо бошанд ва моро пешвои парҳезкорон қарор бидеҳ»

75. [Оре] Инон ба поси он ки шикебой кардаанд, манозил [-и олии биҳишт]-ро подош мегиранд ва дар он ҷо бо дуруду саломи [фариштагон] рӯ ба рӯ мегарданд

76. Дар он ҷо ҷовидонанд. Чи нақу ҷойгоҳ ва [чи нек] иқоматгоҳе аст!

77. [Ба кофирон] бигӯ: «Агар ибодат ва дуоятон набошад, Парвардигорам эътиное ба шумо надорад [ва арзише бароятон қоил нест]. Ба ростӣ, шумо [даъвати ҳакро] дурӯғ ангуштед, пас, ба зудӣ [кайфари ин кор] гиребонгиратон хоҳад шуд

وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الْزُّورَ وَإِذَا  
مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَاماً ﴿٧٦﴾

وَالَّذِينَ إِذَا دُكَرُوا بِأَيْتٍ رَبِّيْمٍ لَمْ  
يَجِرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيَانًا ﴿٧٧﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ  
أَرْوَاحِنَا وَدُرِّبَيْنَا قُرْةً أَعْيُنِ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِيمَاماً ﴿٧٨﴾

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَرَرُوا  
وَيُلَقِّقُونَ فِيهَا تَحْيَيَةً وَسَلَامًا ﴿٧٩﴾

خَلِيلِيْنَ فِيهَا حَسْنَتٌ مُسْتَقَرَّاً  
وَمُقَامًا ﴿٨٠﴾

قُلْ مَا يَعْبُرُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا  
دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ  
يَكُرُونَ لِرَأْمَاً ﴿٨١﴾

## Сураи Шуъаро الشعرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. То, син, мим

طسم

2. Ин оёти китоби равшангар аст

تُلْكَءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①

3. Шояд меҳоҳй аз [андухи] ин ки [мушрикон] имон намеоваранд, худро ҳалок кунӣ

لَعَلَكَ بَخِّعْ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ②

4. Агар бихоҳем, аз осмон нишонае бар онон нозил мекунем, ки дар баробараш бо фурӯтани сар фуруд оваранд

إِنْ لَذَا نَزَّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

إِعْيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَهَا

خَاضِعِينَ ③

5. Ва ҳеч панди тозае аз сўи [Аллоҳи] Раҳмон барои онон намеояд, магар ин ки аз он рӯй гардонанд

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الْرَّحْمَنِ

مُهْدِثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ④

6. Ба ростӣ, онон [даъвати паёмбарон ва азоби қиёматро] дурӯғ ангоштанд, пас, ба зудӣ аҳбори он чи масхара мекарданд, ба эшон ҳоҳад расид

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَّا تِيهِمْ أَنْبَوْا مَا

كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ ⑤

7. Оё ба замин наменигаранд, ки чи бисёр аз ҳар гуна [гиёҳи] судманде дар он рӯёнидаем?

أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجَ كَرِيمٍ ⑥

8. Бе тардид, дар ин [офариниш] нишонае [аз қудрати Аллоҳ таоло бар меод] аст, вали бештарашон имон намеоваранд

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑦

9. Ва бе тардид, Парвардигорат шикастнопазири меҳрубон аст

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

10. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки  
Парвардигорат Мұсоро нидо дод, ки:  
«Ба сүйі қавми ситамгор бирав

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اُتْهِي  
الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ﴿١﴾

11. – қавми Фиръавн - [ва ба онон  
бигү] оё [аз куфру саркаш] намепархезанд?»

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّهَوْنَ ﴿٢﴾

12. [Mýco] Гуфт: «Парвардигоро, бим  
дорам, ки маро дурӯғұ ангоранд

قَالَ رَبٌّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ  
يُكَذِّبُونِ ﴿٣﴾

13. Ва [аз куфрашон ношикебо ва]  
ғамгин гардам. Пас, [Чабраилпро] ба  
сүйі Ҳорун бифрист [то барои ёриам  
раҳсипораш кунад]

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ  
لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ﴿٤﴾

14. Ва онон [ба гумони хеш қасоси]  
генохе бар ман доранд, пас, метарсам,  
ки маро бикушанд»

وَآهُمْ عَلَى ذَثْبٍ فَأَخَافُ أَنْ  
يَقْتُلُونِ ﴿٥﴾

15. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ҳаргиз!  
Пас бо оёт [ва муъчизот]-и Мо  
биравед. Яқинан, [ҳама чо] бо шумоем  
ва [гуфтугұятонро] мешунавем

قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا إِعْيَيْتَنَا إِنَّا مَعَكُمْ  
مُّسْتَعِمُونَ ﴿٦﴾

16. Пас, назди Фиръавн биравед ва  
бигүед: «Мо фиристодаи  
Парвардигори чаҳониён ҳастем

فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَّا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ  
الْعَلَمِينَ ﴿٧﴾

17. [Ў мефармояд] Ки Бани Исройилро  
ҳамроҳи мо бифирист»

أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاعِيلَ ﴿٨﴾

18. [Фиръавн] гуфт: «Оё туро дар  
күдаки миёни хеш парвариш надодем  
ва солҳое аз умратро байни мо  
набудй?»

قَالَ أَلَمْ تُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيَتَ  
فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿٩﴾

19. Ва кори худро – чунон ки хостй –  
кардй [ва он марди қибитиро күштй] ва  
ту [нисбат ба неъматҳои ман]  
носипосй?!»

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ أَلَّا تَقْفَعْلَكَ وَأَنْتَ  
مِنَ الْكَفَرِينَ ﴿١٠﴾

20. [Mýco] гуфт: «Ман он [кор]-ро замоне анчом додам, ки гумроҳ будам

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنْ

الْأَصَالِينَ ﴿٦﴾

21. Пас, чун аз шумо тарсидам, фирор кардам. Он гоҳ Парвардигорам ба ман дониш бахшид ва маро аз паёмбарон қарор дод

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفْتُكُمْ

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنْ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

22. Ва ин [чи] неъматест, ки ту бар ман миннат мегузорӣ, ки Бани Исроилро бардаи худ сохтай?!»

وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتْ

بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٨﴾

23. Фиръавн гуфт: «Парвардигори чаҳониён кист?»

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

24. [Mýco] Гуфт: «Парвардигори осмонҳо ва замин ва он чи миёни онҳост. Агар аҳли яқин ҳастед [танҳо ўро бипарастед]»

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿١٠﴾

25. [Фиръавн] Ба қасоне, ки дар атрофаш буданд [бо тамасхур] гуфт: «Оё мешувавед [чи мегӯяд]?»

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿١١﴾

26. [Mýco] Гуфт: «[Аллоҳ таоло] Парвардигори шумо ва Парвардигори ниёгони шумост

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ

الْأَوَّلِينَ ﴿١٢﴾

27. [Фиръавн] Гуфт: «Ин паёмбаратон, ки ба сўйи шумо фиристода шудааст, яқинан девона аст»

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ

إِلَيْكُمْ لَمْ يَحْنُونَ ﴿١٣﴾

28. [Mýco] Гуфт: «Агар биандешед, [ҳоҳед донист, ки Ў] Парвардигори машриқ ва мағриб аст ва ҳар он чи миёни он ду қарор дорад»

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

29. [Фиръавн] Гуфт: «Агар маъбуде чуз ман баргизинй, ҳатман, зиндонат мекунам»

30. [Мӯсо] Гуфт: «Ҳатто агар нишонаи ошкоре [дар мавриди рисолатам] бароят оварда бошам?»

31. [Фиръавн] Гуфт: «Агар рост мегӯй, онро биёвар»

32. Пас, [Мӯсо] асои худро андохт, ногаҳон [табдил ба] аждаҳое ошкор шуд

33. Ва дасташро [аз гиребон] берун овард ва ногоҳ дар назари бинандагон сапед [-у равшан] буд

34. [Фиръавн] ба бузургони перомунаш гуфт: «Ҳаққо, ки ин [мард] чодугари доност

35. [Ӯ] Мехоҳад, бо ҷодуяш шуморо аз сарзаминатон берун кунад, пас, назаратон чист?»

36. Онон гуфтанд: «[Тасмим дар бораи мучозоти] ӯ ва бародарашро ба таъхир андоз ва маъмурони ҷамъоварӣ [чорзанандагон]-ро ба [ҳамаи] шаҳрҳо бифирист,

37. то ҳар ҷодугари моҳир [ва] доноеро наздат биёваранд»

38. Пас, [чунин карданد ва саранҷом] ҷодугарон барои ваъдагоҳи рӯзи муайян гирд оварда шуданд

قَالَ لِئِنْ أَخْذَتِ إِلَهًا غَيْرِي  
لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٦﴾

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾

قَالَ فَأُتْ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّابِدِينَ ﴿٢٨﴾

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ  
مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

وَنَزَّرَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ  
لِلنَّظَرِينَ ﴿٣٠﴾

قَالَ لِلْمُلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ  
عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ  
بِسَاحِرٍ فَمَادَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٢﴾

قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي  
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٣﴾

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيهِ ﴿٣٤﴾

فَجُمِعَ السَّحَرُّ لِيُبَقَّتِ يَوْمٌ  
مَّعْلُومٌ ﴿٣٥﴾

39. Ва ба мардум гуфта шуд: «Оё шумо [низ] чамъ мешавед, то [бубинем баранда кист]?

40. Агар ҷодугарон пирӯз шуданд, [ҳамагӣ] аз онон пайравӣ кунем»

41. Пас, вақте ҷодугарон омаданд, ба Фиръавн гуфтанд: «Агар мо пирӯз шавем, оё подоше хоҳем дошт?»

42. Ў гуфт: «Оре, дар он сурат, ҳатман, аз наздионам хоҳед буду»

43. Мӯсо ба онон гуфт: «Ҳар чи [мехоҳед] биафканед, [акнун] биафканед»

44. Пас, онон ресмонҳо ва асоҳояшонро афканданд ва гуфтанд: «Ба иззати Фиръавн савганд, ки мо, ҳатман, пирӯзем»

45. Сипас Мӯсо асояшро афканд, ногаҳон [табдил ба аҷдаҳое шуд ва] он чиро, ки ба дурӯғ сохта буданд, балъид [фуру бурд]

46. Пас, ҷодугарон ба саҷда дарафтоданд

47. [Ва] Гуфтанд: «Мо ба Парвардигори ҷаҳониён имон овардем

48. Парвардигори Мӯсо ва Ҳорун»

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هُلْ أَنْتُمْ  
مُجْتَمِعُونَ ﴿٢٩﴾

لَعَلَّنَا نَتَّيِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ  
أَعْلَمُ بِالْعَلَيْبِينَ ﴿٣٠﴾

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ  
أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ  
أَعْلَمُ بِالْعَلَيْبِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ رَعَمْ وَإِنْكُمْ إِذَا لَمْ  
أَمْرَرْتُمْ مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ  
أَمْلَقُونَ ﴿٣٢﴾

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَشْوَمْ مَا أَنْتُمْ  
مُلْقُونَ ﴿٣٣﴾

فَأَلْقَوْا جَبَالَهُمْ وَعَصَيَّهُمْ وَقَالُوا  
بِعْرَةٌ فِرْعَوْنٌ إِنَّا لَنَحْنُ  
أَعْلَمُ بِالْعَلَيْبِونَ ﴿٣٤﴾

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ  
تَلْقَفُ مَا يَأْفِيكُونَ ﴿٣٥﴾

فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٣٦﴾

قَالُوا إِنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٣٨﴾

49. [Фиръавн] Гуфт: «Оё пеш аз он ки ба шумо ичозат дихам, ба ў имон овардед? Бе тардид, ў ҳамон бузурги шумост, ки ба шумо ҷоду омӯхтааст. Пас, ба зудӣ ҳоҳед донист [ки муҷозотатон чист]. Яқинан, дастҳо ва пойҳоятонро баръакс [-и яқдигар аз ҷапу рост] қатъ меқунам ва ҳамагиатонро ба дор меовезам»

50. Онон гуфтанд: «[Дар ин шиканча ва азоб] Ҳеч зиёне нест. Бе тардид, мо ба сӯйи Парвардигорамон бозмегардем

51. Умед дорем, ки Парвардигорамон гуноҳони моро бубахшад, ки мо нахустин қасоне ҳаstem, ки [аз ин қавм ба Парвардигори Мӯсо] имон овардем»

52. Ва ба Мӯсо ваҳӣ кардем, ки: «Бандагонамро шабона [аз Миср] берун бибар; [зоро сипоҳи Фиръавн] ҳатман, ба дунболатон ҳоҳад омад»

53. Пас Фиръавн [чун аз мочаро огоҳ гардид] маъмурони ҷамъоварӣ [неру]-ро ба шаҳрҳо фиристод

54. [Ва эълон кард] Инҳо [Бани Исроил] иддаи ноҷизанд

55. Ва ҷиддан моро ба ҳашм овардаанд

56. Ва мо ҳамагӣ комилан [ҳушёру] омодаи пайкорем»

قَالَ إِمَّا مَنْتَمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ إَذَنَ  
لَكُمْ إِنَّهُ وَلَكَيْرُوكُمُ الَّذِي  
عَلِمَكُمُ السَّحْرَ فَأَسْوَقَ  
تَعْلَمُونَ لَا قَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفِ  
وَلَا صَلَبَنَكُمْ أَجْعَمِينَ ٥٤

قَالُوا لَا ضَرَرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا  
مُنْقَلِبُونَ ٥٥

إِنَّا نَظَمَّعَ أَنْ يَعْقِرَ لَنَا رَبُّنَا  
خَطَّلَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

\*وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنْ أَسْرِ  
بِعِيَادَى إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ٥٦

فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ  
حَثِيرِينَ ٥٧

إِنَّ هَؤُلَاءِ لِشَرِذَمَةٍ قَلِيلُونَ ٥٨

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَâطُونَ ٥٩

وَإِنَّا لِجَمِيعٍ حَذِيرُونَ ٦٠

57. Пас, ононро аз боғҳо ва ҷашмаҳо [-  
и сарзамини Миср] берун овардем

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّتٍ

وَعُيُونٌ ﴿٥٦﴾

58. Ва аз ганҷҳо ва ҳонаҳои мучаллал  
[дур соҳтем]

وَكُنْزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٧﴾

59. Инчунин [кардем] ва Бани  
Исройилро вориси он [сарвату дорой]  
кардем

فَأَتَبْعَهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٥٨﴾

60. Пас, [силоҳи Фиръавн] ҳангоми  
тулуи офтоб ба таъқиби онон  
пардохтанд

فَلَمَّا تَرَءَاهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ

مُوسَى إِنَّا لَنَدْرُكُونَ ﴿٥٩﴾

61. Ва чун ду гурӯҳ яқдигарро диданд,  
ёрони Мӯсо гуфтанд: «Ҳатман, [дар  
 chanголи фиръавниён] гирифторем»

قَالَ كَلَّا إِنِّي مَعِيَ رَبِّ سَيِّدِهِنَّ ﴿٦٠﴾

62. [Мӯсо] Гуфт: «Ҳаргиз! Бе тардид,  
Парвардигорам бо ман аст ва маро [ба  
роҳи начот] ҳидоят ҳоҳад кард»

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنْ أَضْرِبُ

بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

فِرْقٍ كَالْقَوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦١﴾

وَأَرْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٢﴾

63. Пас, ба Мӯсо ваҳӣ кардем:  
«Асоятро ба дарё бизан», пас, [Нил]  
шикофта шуд ва ҳар бахшे [аз он]  
ҳамчун кӯҳе бузург гашт

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ

أَجْمَعِينَ ﴿٦٣﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾

64. Ва он гурӯҳи дигар [силоҳи  
Фиръавн]-ро ба он ҷо қашондем

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾

65. Ва Мӯсо ва ҳамаи қасонеро, ки  
ҳамроҳаш буданд, начот додем

66. Ва дигаронро ғарқ намудем

67. Ҳатман, дар ин [моҷаро] нишонае  
[барои ибрат гирифтан] аст, вале  
бештарашон муъмин набуданд

68. Ва бе тардид, Парвардигорат ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧٨﴾

69. [Эй паёмбар] Достони Иброҳимро бар онон бозгӯ

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٩﴾

70. Ҳангоме ки ба падар ва қавмаш гуфт: «Чи чизро мепарастед?»

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

تَعْبُدُونَ ﴿٧٧﴾

71. Онон гуфтанд: «Бутҳоеро мепарастем ва пайваста сар бар остонашон дорем»

قَالُوا تَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا

عَكْفِينَ ﴿٧٨﴾

72. [Иброҳим] Гуфт: «Оё вақте онҳоро меҳонед, [садои] шуморо мешунаванд?

قَالَ هُلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

تَدْعُونَ ﴿٧٩﴾

73. Ё ба шумо суду зиён мерасонанд?»

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَصْرُونَ ﴿٧٣﴾

74. Онон гуфтанд: «[На] Вале падаронамонро ёфтем, ки чунин мекарданд»

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا إِبَائَةً كَذَلِكَ

يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

75. [Иброҳим] гуфт: «Оё дидед [ва донистед] чизҳоеро, ки ҳамвора мепарастидед

قَالَ أَفَرَعَيْشُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

76. - [ҳам] шумо ва [ҳам] падаронатон -

أَنْتُمْ وَإِبَائَوْكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

77. яқинан, [ҳамаи] онҳо душмани [ақидаи тавҳидий] ман ҳастанд. Магар Парвардигори ҷаҳониён

فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبُّ

الْعَلَمِينَ ﴿٧٧﴾

78. Он [маъбуде], ки маро оғарида ва ҳидоятам меқунад

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي ﴿٧٨﴾

79. Ва ҳамоне, ки ба ман гизо медиҳад ва серобам месозад

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ﴿٧٩﴾

80. Ва ҳангоме ки бемор мешавам,  
Ўст, ки шифоям медиҳад
81. Ва касе, ки маро мемиронад ва  
[дубора] зиндаам меқунад
82. Ва касе, ки умед дорам рӯзи ҷазо  
гуноҳонамро бубахшад
83. Парвардигоро, ба ман донише [дар  
дин] бубахш ва маро ба шоистагон  
мулҳақ кун
84. Ва бароям дар ояндагон овозаи  
нек қарор бидех
85. Ва маро аз ворисони биҳишти  
пурнеъмат бигардон
86. Ва падарамро биёмурз, [ки] бе  
тардид, дар зумраи гумроҳон буд
87. Ва рӯзе, ки [мардум] барангехта  
мешаванд, маро расво [ва шарманда]  
насоз
88. Ҳамон рӯзе, ки молу фарзандон  
суде намебахшанд
89. Магар касе, ки бо қалби пок [ва  
холӣ аз ширку нифоқ ва риё] ба  
пешгоҳи Аллоҳ таоло биёяд»
90. Ва [он рӯз] биҳишт барои  
парҳезкорон наздик мегардад
91. Ва дузах барои гумроҳон ошкор  
мешавад

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٦﴾

وَالَّذِي يُبَيِّنِي ثُمَّ يُحْبِيْنِ ﴿٨٧﴾

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْفُرَ لِي حَطِيَّتِي

يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٨٨﴾

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِقْنِي

بِالصَّلِحِيْنِ ﴿٨٩﴾

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صَدْقِي فِي

أَلْآخِرِيْنِ ﴿٩٠﴾

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ التَّعْيِمِ ﴿٩١﴾

وَأَغْفِرْ لِأَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ

الضَّالِّيْنِ ﴿٩٢﴾

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُوْنَ ﴿٩٣﴾

يَوْمَ لَا يَنْقُعُ مَالٌ وَلَا بُنُونَ ﴿٩٤﴾

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٥﴾

وَأَرْلَقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴿٩٦﴾

وَبَرَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْمَغَاوِيْنِ ﴿٩٧﴾

92. Ва ба онон гуфта мешавад: «Он чи ба чои Аллоҳ таоло мепарастидед, [акнуң] күчө ҳастанд?

93. Оё [онхо дар баробари азоби илпохӣ] ёриатон меқунанд ё [ҳатто худ]ро ёрӣ медиҳанд?»

94. Пас, онхо [бутҳо] ҳамроҳи гумроҳон дар он [оташи ҳавлангез] афканда мешаванд

95. Ва [ҳамроҳи] тамоми лашкариёни Иблис

96. Дар он чо [мушрикон] дар ҳоли ситеz [бо маъбудони ботил] мегӯянд:

97. «Ба Аллоҳ таоло савганд, ки мо дар гумроҳии ошкоре будем»

98. Он гоҳ ки шуморо бо Парвардигори чаҳониён баробар медонистем

99. Ва моро касе ҷуз мұчримон гумроҳ накард

100. Пас, [акнуң] на ҳеч шафоатгаре дорем

101. Ва на ҳеч дўсти меҳрубоне

102. Пас, кош бозгаште [ба дунё] доштем ва дар зумраи мұъминон қарор мегирифтем»

103. Ҳатман, дар ин [мочаро] нишонае [барои ибрат гирифтсан] аст, вале бештарашон мұғын набуданд

104. Ва бе тардид, Парвардигорат ҳамон шикастнопазири меҳруbon аст

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  
تَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

مِنْ دُونِ اللَّهِ هُلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ  
يَنْتَصِرُونَ ﴿٦٨﴾

فَكُبَكِيُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوِونَ ﴿٦٩﴾

وَجْهُودُ إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ ﴿٧٠﴾

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَنْتَصِرُونَ ﴿٧١﴾

تَأْلِلَهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٢﴾

إِذْ سُوِّيَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٣﴾

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٤﴾

فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعَيْنَ ﴿٧٥﴾

وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ ﴿٧٦﴾

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةً وَمَا كَانَ  
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ ﴿٧٩﴾

105. Қавми Нуҳ паёмбаронро дурӯғгү ангоштанд

106. Он гоҳ ки бародарашон Нуҳ ба онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?»

107. Ба ростй, ман барои шумо паёмбари амин ҳастам

108. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед

109. Ва ман [дар баробари рисолатам] ҳеч подоше аз шумо намехоҳам.  
Подоши ман танҳо бар [уҳдаи]  
Парвардигори ҷаҳониён аст

110. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед»

111. Онон гуфтанд: «Оё ба ту имон биёварем, дар ҳоле ки [фақат] фурӯмоягон] аз ту пайравӣ кардаанд?»

112. [Нуҳ] Гуфт: «Ман ба он чи онон [дар гузашта] мекарданд, чи донише дорам?

113. Ҳисоби онон танҳо бо  
Парвардигори ман аст. Агар  
мефаҳмад [чунин сухани газофе  
нагӯед]

114. Ва ман [ҳаргиз] муъминонро тард [дур] намекунам

115. Ман ҷуз бимдиҳандай ошкор нестам»

116. Онон гуфтанд: «Эй Нуҳ, агар [аз даъватат] даст барнадорӣ, ҳатман, сангсор мешавай»

كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوْهُمْ نُوحُ أَلَا  
تَقْنُونَ ﴿١٦﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٨﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٢٠﴾

\*قَالُوا أَنَّوْمَنُ لَكَ وَأَنْبَعَكَ  
أَلَّا زَدْلُونَ ﴿٢١﴾

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِ لَوْ  
تَشْعُرُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ بَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ  
مِنَ الْمَرْجُوبِينَ ﴿٢٦﴾

117. Ў гуфт: «Парвардигоро, қавмам маро дурӯғӯ ангоштанд
118. Пас, миёни ману эшон доварй кун ва маро ва муъминонеро, ки ҳамроҳам ҳастанд, начот бидех»
119. Пас, ў ва афродеро, ки ҳамроҳаш буданд, дар [он] киштии оганда [ пур аз инсону ҳайвон] начот додем
120. Ва боқимондагонро ғарқ кардем
121. Ҳатман, дар ин [мочаро] нишонае [барои ибрат гирифтан] аст, vale бештарашон муъмин набуданд
122. Ва бе тардид, Парвардигорат ҳамон шикастнолазири меҳрубон аст
123. [Қавми] Од паёмбаронро дурӯғӯ ангоштанд
124. Он гоҳ ки бародарашон Ҳуд ба онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?»
125. Ба ростӣ, ман барои шумо паёмбари амин ҳастам
126. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед
127. Ва ман [дар баробари рисолатам] ҳеч подоше аз шумо намехоҳам.  
Подоши ман танҳо бар [үхдаи]  
Парвардигори ҷаҳониён аст
128. Оё бар ҳар макони баланде биное бехуда месозед?

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُونَ ﴿١٧﴾

فَأَفْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَنَجَّى

وَمَنْ مَعَنِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُوْ فِي الْفُلْكِ

الْمَشْحُونِ ﴿١٩﴾

ثُمَّ أَغْرِقْنَا بَعْدَ أَبْقَيْنَ ﴿٢٠﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةً وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

كَذَّبُتُ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٣﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُوَ أَلَا

تَقْنُونَ ﴿٢٤﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٥﴾

فَأَتَئُّهُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٢٦﴾

وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

أَتَبُّونَ يُكْلِّ رِيحَةَ تَعْبُثُونَ

129. Ва қасрҳо ва қалъаҳои муҳкаму устувор бино меқунед, гўиё [дар дунё] ҷовидонаед

وَتَنَخَّذُونَ مَصَانِعَ لَعْلَكُمْ  
تَخْلُدُونَ ﴿١٣٤﴾

130. Ва чун [ба касе] ҳамлавар мешавед, [бераҳм ва] золимона ҳамла меқунед

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٥﴾

131. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед

فَأَتَقْوَا اللَّهَ وَأَطْبِعُونَ ﴿١٣٦﴾

132. Ва аз касе парво кунед, ки ба шумо [неъматхое чунон фаровон] ато кардааст, ки худ [онҳоро беҳтар] медонед

وَأَتَقْوَا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا

تَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾

133. Ў ба шумо чаҳорпоёну фарзандон [-и бисёр] ато кардааст

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٨﴾

134. Ва боғҳо ва ҷашмасорҳо

وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿١٣٩﴾

135. Ба ростӣ, ки ман аз азоби рӯзи бузург бар шумо метарсам”

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

عَظِيمٍ ﴿١٤٠﴾

136. Онон гуфтанд: “Чи моро панд бидиҳӣ, ё надиҳӣ, бароямон яксон аст [ва аз ту тоат намекунем]

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَظَّثَ أَمْ لَمْ

تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٤١﴾

137. Ин [оини мо ҳамон] равиши пешиниён аст

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤٢﴾

138. ва мо [ҳаргиз] азоб наҳоҳем шуд»

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٤٣﴾

139. Пас, онон Ҳудро дурӯғгӯ ангоштанд. Пас, Мо [низ] ҳалокашон кардем. Ҳатман, дар ин [мочаро] нишонае [барои ибрат гирифтан] аст ва бештарашон муъмин набуданд

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٤﴾

140. Ва бе тардид, Парвардигорат шикастнопазири меҳрубон аст

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٥﴾

141. [Қавми] Самуд паёмбаронро дурӯғгү ангоштанд
142. Он гоҳ ки бародарашон Солеҳ ба онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?
143. Ба ростӣ, ман барои шумо паёмбари амин ҳастам
144. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед
145. Ва ман [дар баробари рисолатам] ҳеч подоше аз шумо намехоҳам.  
Подоши ман танҳо бар [уҳдаи]  
Парвардигори ҷаҳониён аст
146. Оё [мепиндоред, ки] шуморо дар неъматҳое, ки ин ҷост, осуда раҳо мекунанд?
147. Дар [ин] боғҳо ва ҷашмасорҳо
148. Ва [дар канори ин] киштзорҳо ва нахлҳое, ки меваҳояш нарму расидааст?
149. Ва моҳирона аз кӯҳҳо [барои худ] хонаҳое метарошед
150. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед»
151. Ва аз исрофкорон [-и гунаҳгор] пайравӣ нақунед
152. [Ҳамон] Касоне, ки дар замин ба фасод мепардозанд ва [хештанро] ислоҳ намекунанд”

كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿١٤١﴾  
 إِذَا قَالَ لَهُمْ أَخْوْهُمْ صَلَحٌ أَلَا  
 تَقْنُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطَّيْعُونِ ﴿١٤٤﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  
 أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

أَتَتَرَكُونَ فِي مَا هَلَّهُنَا إِمَامِينَ ﴿١٤٦﴾

فِي جَنَّتٍ وَعَيْنِ ﴿١٤٧﴾

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

وَتَنَحِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
 فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطَّيْعُونِ ﴿١٥٠﴾

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا  
 يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

153. Онон гуфтанд: “[Эй Солех] Чүз ин нест, ки ту өдүшудай

154. Ту чүз башаре ҳаммонанди мо несті, пас, агар рост мегүй, нишонае [бар паёмбариат] биёвар”

155. [Солех] Гуфт: «Ин модашутурест, ки саҳме аз об [-и чашма] дорад ва [рӯзҳои муайяне низ] шумо саҳме аз об доред

156. Пас, [камтарин] озоре ба он нарасонед, ки азоби рӯзи бузург шуморо фаро мегирад”

157. Пас, онро [захмӣ карданد ва] күштанд ва [он гоҳ аз кардаи худ] пушаймон шуданд

158. Пас, азоб [-и илоҳӣ] онро фурӯгирифт. Бе гумон, дар ин [моҷаро] нишонае [барои ибрат гирифтан] аст ва бештарашон мӯъмин набуданд

159. Ва бе тардид, Парвардигорат ҳамон шикастнозазири меҳрубон аст

160. Қавми Лут [низ] паёмбаронро дурӯғӣ ангоштанд

161. Он гоҳ ки бародараашон Лут ба онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?

162. Ба ростӣ, ман барои шумо паёмбаре амин ҳастам

163. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед»

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٦﴾

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأَنْتَ بِكَانِيَةٍ

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿١٥٧﴾

قَالَ هَذِهِ تَائِفَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ

شَرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٨﴾

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ

عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٩﴾

فَعَصَرُوهَا فَأَضَبَحُوا نَيْمَمَيْنَ ﴿١٦٠﴾

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةٌ

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٦١﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٢﴾

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُوطٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٣﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحْوَهُمْ لُوطٌ أَلَا

تَقْوُنَ ﴿١٦٤﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٥﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿١٦٦﴾

164. Ва ман [дар баробари рисолатам]  
хеч подоше аз шумо намехоҳам.

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи]  
Парвардигори чаҳониён аст

165. Аз мардуми чаҳон бо мардон  
меомезед

166. ва ҳамсаронеро, ки Аллоҳ таоло  
бароятон оғаридааст, раҳо мекунед?  
Балки шумо гурӯҳи мутачовизед

167. Онон гуфтанд: «Эй Лут, агар [аз  
ин амру наҳӣ] даст барнадорӣ, ҳатман,  
[аз шаҳр] иҳроҷ мешавӣ»

168. [Лут] Гуфт: «Ман душмани  
[сарсаҳти] ин коратон ҳастам

169. Парвардигоро, ман ва  
хонаводаамро аз [оқибати] он чи [инҳо]  
анҷом медиҳанд, начот дех»

170. Пас, мо ў ва ҳамаи хонаводаашро  
начот додем

171. Магар пиразане, ки дар миёни  
бозмондагон [дар азоб] буд

172. Сипас дигаронро нобуд кардем

173. Ва бар онон бороне [аз санг]  
боронидем ва борони  
бимдодашудагон чи бад буд!

174. Бе гумон, дар ин [мочаро]  
нишонае [барои ибрат гирифтан] аст  
ва бештарашон муъмин набуданд

وَمَا أَسْكَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْجَرٍ إِنْ  
أَحْجَرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

أَقْاتَلُونَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

وَتَدَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ  
مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
غَادُونَ ﴿١٦٦﴾

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْهِ يَنْلُوطْ لَتَكُونَنَّ  
مِنَ الْمُخْرِجِينَ ﴿١٦٧﴾

قَالَ إِنِّي لِعَمِيلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

رَبِّ تَحْنِي وَأَهْلِي مِنَ يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

فَنَجَّبَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٧١﴾

تُمْ دَمَرَنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ  
الْمُنْدَرِينَ ﴿١٧٣﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةٌ وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

175. Ва бе тардид, Парвардигорат  
ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст

176. Асҳоби Айка [низ] паёмбаронро  
дурӯғӣ ангоштанд

177. Он гоҳ ки Шуайб ба онон гуфт:  
«Оё [аз Аллоҳ таоло] парво  
намекунед?

178. Ба ростӣ, ман барои шумо  
паёмбаре амин ҳастам

179. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед  
[битарсед] ва мутеи [дастурҳои] ман  
бошед»

180. Ва ман [дар баробари рисолатам]  
ҳеч подоше аз шумо намехоҳам.  
Подоши ман танҳо бар [уҳдаи]  
Парвардигори ҷаҳониён аст

181. Паймонаро тамом бидиҳед ва  
камфурӯшӣ накунед

182. Ва бо тарозуи дуруст вазн кунед

183. Ва колои мардумро кам надиҳед  
[ва ҳаққашонро зоъи накунед] ва дар  
замин ба фасод [ва табоҳӣ] накӯшед

184. Ва аз касе, ки шумо ва умматҳои  
пешинро оғарид, парво кунед  
[битарсед]

185. Онон гуфтанд: «[Эй Шуайб] Ҷуз  
ин нест, ки ту ҷодушудай

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

كَذَبَ أَصْحَابُ لَكِنْكَةٍ

الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٢٠﴾

وَمَا أَسْلَكْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَخْرَانَ

أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿٢١﴾

\*أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ

الْمُخْسِرِينَ ﴿٢٢﴾

وَزِيَّوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢٣﴾

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ وَلَا

تَعْنُونَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٤﴾

وَأَنْتُمُ الَّذِي حَلَقْتُمْ وَالْجِيلَةَ

الْأَلْوَانَ ﴿٢٥﴾

فَالْأُولُو إِنَّمَا أَنَّمَّا مِنْ الْمُسَحَّرِينَ ﴿٢٦﴾

186. Ту чуз башаре ҳаммонанди мо нестӣ ва мо туро дурӯғӯ мепиндорем

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَثَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ  
نَظَرْتَ لِمَنْ أَكْبَدْنَا بَيْنَ {١٨٦}

187. Пас, агар рост мегӯй, порае аз осмонро бар [сари] мо биандоз»

فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ  
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {١٨٧}

188. [Шуайб] Гуфт: «Парвардигорам ба он чи мекунед, донотар аст»

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ {١٨٨}

189. Пас, ўро дурӯғӯ ангоштанд ва азоби рӯзи абр [-и оташбор] ононро фаро гирифт. Ба ростӣ, ки он [борони оташ] азоби рӯзи ҳавлноке буд

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ  
الْظُّلَلَةِ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابُ يَوْمِ  
عَظِيمٍ {١٨٩}

190. Бе гумон, дар ин [мочаро] нишонае [барои ибрат гирифтан] аст; ва бештарашон муъмин набуданд

إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَهِيَّةٌ وَمَا كَانَ  
أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ {١٩٠}

191. Ва бе тардид, Парвардигорат ҳамон шикастногазири меҳрубон аст

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ {١٩١}

192. Ва ба ростӣ, [ин] Қуръон фуруфиристодаи Парвардигори чаҳониён аст

وَإِنَّهُ دَلِيلٌ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٩٢}

193. Рӯху-л-амин [Чабраил] онро фуруд овардааст

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ {١٩٣}

194. Бар қалби ту [нозил кардааст], то бимдиҳанда бошӣ

عَلَى قَبْلِكَ لَتَكُونَ مِنَ  
الْمُنْذَرِينَ {١٩٤}

195. [Қуръонро] Ба забони арабии равшан [нозил намуд]

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ {١٩٥}

196. Ва бе тардид, [башорати нузули] он дар китобҳои пешиниён [низ омада] аст

وَإِنَّهُ دَلِيلٌ زُبُرٌ الْأَوَّلِينَ {١٩٦}

197. Оё ҳамин нишона барояшон кофй нест, ки уламои Бани Исроил аз [ҳақиқати] Куръон огоҳанд?

198. Ва агар онро бар баъзе аз ғайриарабҳо нозил мекардем

199. Ва [паёмбар] онро барояшон меҳонд, ба он имон намеоварданд

200. [Оре] Ин гуна он [куфру такзиб]-ро дар дилҳои гунахгорон чой додем

201. Аммо ба он имон намеоваранд, то он гоҳ ки азоби дарднокро бубинанд

202. Пас, ногаҳон дар ҳоле ки бехабаранд, ба суроғашон меояд

203. Пас, [дар он ҳол] мегӯянд: “Оё муҳлате [барои тавба] хоҳем дошт?”

204. Оё онон азоби моро ба шитоб хосторанд?

205. Оё донистӣ, ки агар ононро солҳо [аз зиндагии дунё] баҳраманд созем

206. Сипас он чи ба онон ваъда дода шудааст, ба суроғашонн биёяд

207. Ин баҳрамандиашон [аз дунё дар ҳангоми азоб] суде барояшон наҳоҳад дошт?

أَوْلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ إِيمَانًا أَنْ يَعْلَمَهُ  
عُلِّمَتُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ  
الْأَعْجَمِينَ ﴿١٨﴾

فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
مُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

كَذَلِكَ سَلَكْتُهُ فِي قُلُوبِ  
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ  
الْأَلَامِ ﴿٢١﴾

فَيَأْتِيهِمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٢﴾

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٣﴾

أَفِيَعْدَانَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٤﴾

أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا بِيُعْدُونَ ﴿٢٦﴾

مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يُمَنَّعُونَ ﴿٢٧﴾

208. Ба Мо [сокинони] ҳеч шаҳреро ҳалок накардем, магар ин ки ҳушдордиҳандағоне [аз паёмбарон] доштанд

209. То ононро панд диҳанд ва Мо ҳаргиз ситамгор набудаем [ки итмоми ҳүччат нақунем]

210. Ба ин Қуръонро шаётин нозил накардаанд

211. Онон на дархӯри ин коранд ва на тавонашро доранд

212. Бе тардид, онон аз шунидани [ваҳӣ] барканоранд

213. Пас, [эй паёмбар] ҳеч маъбудеро бо Аллоҳ таоло маҳон, ки азоб ҳоҳӣ шуд

214. Ва хешовандони наздикатро [аз азоби илоҳӣ] бим дех

215. Ва бо муъминоне, ки аз ту пайравӣ кардаанд, меҳруbon [-у фурӯтан] бош

216. Пас, агар аз [фармони] ту сарпечӣ карданд, бигӯ: “Ба ростӣ, ман аз он чи мекунед, безорам”

217. Ва бар [Аллоҳи] шикастнопазири меҳруbon таваккал кун

218. Ҳамон ки чун [барои ибодат] бармехезӣ, туро мебинад

219. Ва ҳаракат [ва нишасту барҳости] туро миёни саҷдакунандагон [мебинад]

وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا لَهَا

مُنْدِرُونَ ﴿٦٩﴾

ذُكْرِي وَمَا كُنَّا ظَلِيلِينَ ﴿٦٩﴾

وَمَا تَرَكْتُ بِهِ الْشَّيْطِينَ ﴿٦٩﴾

وَمَا يَئْتِيَنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

إِنَّهُمْ عَنِ الْسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٦٩﴾

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا إِلَّا حَرَّ

فَتَكُونُونَ مِنَ الْمَعْدَلِينَ ﴿٦٩﴾

وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٦٩﴾

وَاحْفِصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٦٩﴾

الَّذِي يَرَنُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦٨﴾

وَتَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٦٩﴾

220. Бе тардид, Ү ҳамон шунавои доност
221. Оё ба шумо хабар диҳам, ки шаётин бар чи касе нозил мешаванд?
222. Бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор
223. Онон шунидаҳое [-ро, ки дуздана аз малакут гӯш додаанд, ба ҷодугарон ва фолгирон] илқо мекунанд ва бештарашон дурӯғгӯ ҳастанд
224. Ва [Муҳаммад шоир нест, зоро] шоиронро гумроҳон пайравӣ мекунанд
225. Оё надидӣ, ки онон дар ҳар лағву бехудае [ҳайрону] саргаштаанд?
226. Ва чизеро мегӯянд, ки [худ ба он эътиқод надоранд ва] амал намекунанд?
227. Магар қасоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд ва Аллоҳро бисёр ёд кардаанд ва пас аз он ки ситам диданд, интиқом гирифтанд [ва бо шеъри худ аз ислому муслимин дифоъ намуданд] ва қасоне, ки ситам карданд, ба зудӣ ҳоҳанд донист, ба чи бозгаштгоҳе бозмегарданд

إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

هَلْ أَنْبَثْكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ

الشَّيَطِينُ ﴿٦٧﴾

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ ﴿٦٨﴾

يُلْقَوْنَ السَّمَعَ وَأَكْرَهُمْ

كَذَّابُونَ ﴿٦٩﴾

وَالشَّعَرَاءُ يَنْهَا مُغَاؤُونَ ﴿٧٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٧١﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ ﴿٧٣﴾

## Сураи Намл النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. То, син. Ин оёти Қуръон ва китобе равшангар аст

طسٌ تلُكَ عَائِيْثُ الْقُرْعَانِ وَكِتَابٍ

مُبِينٍ ①

2. [Ки] Ҳидояту башорате барои муъминон аст

هُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②

3. [Ҳамон] Касоне, ки намоз барпо медоранд ва закот мепардозанд ва ба охират яқин доранд

أَلَّذِينَ يُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكُوَةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ ③

4. Дар ҳақиқат, касоне, ки ба охират имон намеоваранд, аъмолашонро барояшон оростаем, пас, [кўрдилу] саргаштаанд

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبِّاً

أَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ ④

5. Ононанд, ки азоби дарднок [дар пеш] доранд ва дар охират зиёнкортаранд

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَدَابِ

وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ⑤

وَإِنَّكَ لَشَفِعَى الْفُرَعَانَ مِنْ لَدُنْ

حَكِيمٍ عَلَيْهِ ⑥

6. Ва [эй паёмбар] яқинан, ту Қуръонро аз пешгоҳи [Парвардигори] ҳакими доно дарёфт меқунӣ

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي عَادَسُ

نَارًا سَعَاتِيْكُمْ مِنْهَا بَخَبَرَ أَوْ

عَاتِيْكُمْ بِشَهَابٍ قَبِيسٍ لَعَلَّكُمْ

تَصْطَلُونَ ⑦

7. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Mýco ба хонаводааш гуфт: “[Биистед] Ман оташе [аз дур] дидам. Ба зудӣ ҳабаре аз он бароятон меоварам ё шуълаи оташе меоварам, то гарм шавед”

8. Пас, чун ба он [оташ] расид, нидо дода шуд, ки: “Муборак [ва хұчаста] бод он ки дар оташ аст ва ҳар [фариштае], ки перомуни он аст ва поку муназзақ аст Аллоҳ таоло – Парвардигори чаҳониён

9. Эй Мұсо, ба ростй, ки Манам Аллоҳи шикастнапазири ҳаким

10. Ва асоятро биафкан. Пас, чун [Мұсо] онро дид, ки ҳамчун море [бо суръат] меҳазад, [аз тарс] пушт кард ва гурехт ва бознагашт. [Нидо омад] “Эй Мұсо, натарс! Паёмбарон дар пешгоҳи Ман ҳеч тарсе надоранд

11. Аммо касе, ки ситам кунад, он гоҳ [пас аз тавба] бадиро ба некі табдил намояд, [бидонад, ки] бе тардид, Ман омурзандай меҳрублонам

12. Ва дастатро дар гиребон фурӯ бар, [то] сапед ва бидуни айб [-у бемории песій] хориҷ шавад. [Ин мұyczизаест] Дар зумраи мұyczизоти нұхғона [ки бояд] ба сўйи Фиръавн ва қавмаш [бибари, чаро ки] бе тардид, онон гурӯхе ноғармонанд”

13. Пас, чун оёти Мо равшан [-у возех] ба сұяшон омад, гуфтанд: “Ин чодуе ошкор аст”

14. Ва онҳоро аз рӯи ситаму саркаш үнкор карданд, дар ҳоле ки дилхояшон ба онҳо яқин доштанд; пас бингар, ки саранчоми муфсидон чи гуна бувад

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ  
فِي الْتَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ  
أَنْحَكِيمُ ﴿٩﴾

وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْزِئَ  
كَانَهَا جَانٌ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ  
يَمُوسَىٰ لَا تَخْفِي إِلَيْ لَا يَخَافُ  
لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَأَ حُسْنًا بَعْدَ  
سُوءَ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ  
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي نَسْعَ  
إِعْيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ  
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِعْيَاتٍ مُّبَصِّرَةً قَالُوا  
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ  
ظُلْلَسَا وَعَلُوْلًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

15. Ва ба ростӣ, ба Довуд ва Сулаймон донише [азим] додем ва онон гуфтанд: “Ситоиш аз они Аллоҳ таоло аст, ки моро бар бисёре аз бандагони муъмини худ бартарӣ баҳшид”

16. Ва Сулаймон аз Довуд мерос бурд ва гуфт: “Эй мардум, [фаҳми] забони парандагон ба мо омӯхта шуда ва аз ҳар чиз ба мо [баҳрае] додаанд. Бе тардид, ин фазле ошкор [аз ҷониби Парвардигор] аст”

17. Ва сипоҳиёни Сулаймон – аз ҷинну инс ва парандагон – наздаш гирд омаданд; он гоҳ мунаzzам [ва пайваста дар канори яқдигар] мерафтанд

18. [Онон ба роҳи худ идома доданд], то вақте ба сарзамини мӯрчагон [дар Шом] расиданд. Мӯрчае гуфт: “Эй мӯрчагон, ба лонаҳои худ биравед, то Сулаймон ва лашкариёнша шуморо [надида ва] надониста поймол нақунанд”

19. Пас [Сулаймон] аз сухани он [мӯрча] хандид ва гуфт: «Парвардигоро, ба ман тавфиқ бидех, то шукри неъматеро, ки бар ман ва бар падару модарам арzonӣ доштай ба ҷой оварам ва [ёриам кун, то] коре шоистае анҷом дихам, ки мояни хушнудиат гардад ва ба раҳмати хеш маро дар ҷамъи бандагони шоистаат ворид кун”

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا دَاؤِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا  
وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ أَلَّذِي فَصَلَّنَا عَلَىٰ  
كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ١٥

وَوَرَثَ سُلَيْمَنُ دَاؤِدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا  
النَّاسُ عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ  
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُو  
الْفَضْلُ الْمُبِينُ ١٦

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ وَمِنْ أَلْجِنِ  
وَالْإِلَيْنِ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٧

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ الْمَمْلِكَ قَالَ  
نَّمَلَةٌ يَا أَيُّهَا الْمَمْلُكُ اذْخُلُوا  
مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ  
سُلَيْمَانٌ وَجْنُودُهُ رَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ١٨

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ  
رَبِّ أُوْزَعِي أَنَّ أَشْكُرْ نِعْمَتَكِ  
أَلَّقِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَهُ وَأَذْخُلُنِي  
بِرَحْمَتِكِ فِي عِبَادِكَ الْصَّالِحِينَ ١٩

20. Ва [Сулаймон ҳоли] парандагонро қүё шуд ва гуфт: «Чи шудааст, ки ҳудхудро намебинам? [Оё чойе пинҳон шуда] ё ғоиб аст?

21. [Пас, чун ўро наёфт гуфт] Ҳатман, ба саҳти музозот мекунам ё сарашро мебурам, магар он ки далели равшане [барои ғайбаташ] биёварад»

22. Пас, дере напоид [ки ҳудхуд омад] ва гуфт: «Аз чизе огоҳӣ ёфтаам, ки ту бад-он огоҳӣ наёфтай ва аз [сарзамини] Сабаъ бароят хабаре боэътиномод овардаам

23. Ман [он чо] занеро ёфтаам, ки бар онон фармонравой мекунад ва [ба ў] аз ҳар гуна неъмате додаанд ва тахти бузурге дорад

24. Ў ва қавмашро дидам, ки ба чойи Аллоҳ таоло барои хуршед саҷда мекунанд ва шайтон корҳои [ботили] ононро барояшон ороста ва эшонро аз роҳ [-и рост] боздоштааст, аз ин рӯ, ҳидоят намешаванд»

25. [Шайтон фиребашон додааст] То барои Аллоҳ таоло саҷда накунанд [ҳамон маъбуде], ки ниҳони осмонҳо ва заминро ошкор мекунад ва он чиро, ки пинҳон мекунед ва ошкор месозед, [ҳамаро] медонад

26. Аллоҳ таоло, ки ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ў нест, Парвардигори Арши бузург аст

وَتَقَدَّمَ الظَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى  
الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَابِيْنَ ﴿١﴾

لَا عَذِيْبَهُ وَعَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ  
لَا ذَجَّهُ وَأَوْ لِيَمَيِّيْتِ بِسُلْطَنٍ  
مُّبِينٍ ﴿٢﴾

فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَاطُ  
بِمَا لَمْ تُخْطُّ بِهِ وَجِئْنَاكَ مِنْ سَبَّا  
بِئْنَيَا بِقَيْنَ ﴿٣﴾

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
وَأُوْتِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ  
عَظِيْمٌ ﴿٤﴾

وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ  
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ  
الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ  
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٥﴾

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ  
الْخَبْرَةَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٦﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيْمٌ ﴿٧﴾

27. [Сулаймон] гуфт: «Хохем дид, ки оё рост гуфтай ё дурӯғгӯй

\*قَالَ سَنِنْظُرٌ أَصَدَقَتْ أَمْ كُنْتَ

مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٧﴾

28. Ин номаи маро бибар ва ба сӯи онон бияфкан, он гоҳ дур шав ва [дар гӯшае биист ва] бингар, ки [дар бораи он] чи мегӯянд»

أَدْهَبَ بِكَتَبِي هَذَا فَالْقِمَةُ إِلَيْهِمْ  
ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا

يَرْجِعُونَ ﴿٨﴾

29. [Маликаи Сабаъ] гуфт: «Эй бузургон, номаи арчманде ба сӯи ман афканда шудааст

قَالَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَوْا إِنِّي أُلْقَى إِلَيْ

كِتَبُ كَرِيمٍ ﴿٩﴾

30. Ин [нома] аз ҷониби Сулаймон аст ва ҷунин аст: «Ба номи Аллоҳи баҳшандай меҳруbon

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

أَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١٠﴾

31. Бар ман бартарӣ маҷӯед ва дар ҳоле ки [аз ширк даст бардошта ва] таслим [-и ҳақ ва тавҳид] шудаед, назди ман биёд»

أَلَا تَعْلَمُوا عَنِّي وَأَثُورِي مُسْلِمِينَ ﴿١١﴾

32. [Малика] Гуфт: «Эй бузургон, назари худро дар ин маврид бигӯед, [чаро ки] ман ҳаргиз бидуни ҳузур [-у машварат]-и шумо дар бораи коре тасмим нағирифтаам»

قَالَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَوْا أَغْتَنُونِي فِي

أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ

تَشَهَّدُونَ ﴿١٢﴾

33. Онон гуфтанд: «Мо неруи бисёр ва ҷанғӯёни қудратманде дорем, вале ихтиёр [-у тасмими ниҳой] бо туст. Пас, баррасӣ кун, ки чи дастуре бидиҳӣ»

قَالُوا نَحْنُ أُولَوْا قُوَّةٍ وَأُولَوْا بَأْيِّنٍ

شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرْ مَاذَا

تَأْمُرِينَ ﴿١٣﴾

34. [Малика] гуфт: «Бе тардид, вақте подшоҳон [ба унвони фотех] вориди шаҳре мешаванд, онро вайрон [ва табоҳ] месозанд ва бузургонашро хору залил мекунанд ва рафторашон ҳамвора ҷунин будааст

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً

وَكَذَلِكَ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

35. Ва ман ҳад耶 барояшон мефиристам ва мунтазир мемонам, то бубинам, ки фиристодагон чи посухе [бароям] меоваранд»

36. Пас, чун [фиристодаи малика] назди Сулаймон омад, [Сулаймон] гуфт: «Оё [мехоҳед] бо мол [-у сарват] ба ман кумак кунед? Он чи Аллоҳ таоло [аз паёмбарӣ] ва донишу фармонравӣ] ба ман баҳшида, аз он чизе, ки ба шумо ато карда беҳтар аст, балки шумоед, ки ба ҳадия хеш [ва сарватҳои дунё] шодмон мешавед

37. Назди онон бозгард [ва бигӯ, ки] ҳатман, бо лашкариёне ба сӯяшон хоҳем омад, ки тавони муқобила бо онро надошта бошанд ва бе тардид, ононро аз он [сарзамин] хору зор берун мекунем»

38. [Он гоҳ] Гуфт: «Эй бузургон, кадом яке аз шумо, пеш аз он ки онон таслимшуда назди ман биёянд, таҳти ўро бароям меоварад?»

39. Яке аз чинниёни тануманд гуфт: «Пеш аз он ки аз ҷоят бархезӣ, ман онро наздат меоварам ва ҳатман, барои анҷоми ин кор неруманду аминам»

وَإِنِّي مُرْسَلٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرُهُمْ  
بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمْدُوْنِ  
بِمَالٍ فَمَا إِنَّمِنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا  
إِنَّمَّا كُنْتُ مُهَدِّيًّا لِّلنَّاسِ  
تَفْرُحُونَ ﴿٢٦﴾

أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا  
قِيلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا  
أَدْلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٧﴾

قَالَ يَأَيُّهَا أَكْلُوا أَكْلَوْا أَيْكُمْ يَأْتِيَنِي  
بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي  
مُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنْ أَلْجِنَ أَنَا إِاتِيَكَ  
بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ  
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوٰٓ أَمِينٌ ﴿٢٩﴾

40. Касе, ки донише аз китоб [-и илоҳӣ] дошт, гуфт: «Пеш аз он ки чашм бар ҳам бизанӣ, онро бароят меоварам». Пас, чун [Сулаймон] он [тахт]-ро назди худ мустақар дид, гуфт: «Ин аз фазли Парвардигори ман аст, то биозмоядам, ки оё сипос медорам ё носипосӣ меқунам. Пас, ҳар ки сипос гузорад, танҳо ба суди хеш сипос мегузорад ва ҳар ки носипосӣ кунад, пас, [ба зиёни худ носипосӣ кардааст, чаро ки] бе тардид, Парвардигорам бениёзи карим аст

41. [Сулаймон] гуфт: «Тахташро [тағири шакл дихед ва] барояш ношинос кунед, то бубинам, оё [онро] ташхис медиҳад ё аз касонест, ки [ашё ва амволи худро] намешиносанд

42. Пас, чун [маликаи Сабаъ] омад, [ба ў] гуфта шуд: «Оё таҳти ту ин гуна аст?». [Малика] гуфт: «Гӯё ҳамон аст». Ва [Сулаймон гуфт] «Ин дониш [ва тавоной] пеш аз ин ба мо дода шудааст ва ҳамвора фармонбардор будаем»

43. Ва он чи ба чойи Аллоҳ таоло мепарастед, ўро [аз имон ва тавҳид] боздошта буд. Бе тардид, [малика] аз ҷумлаи кофирон буд

قَالَ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنْ أَكْتَبَ إِنَّمَا أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ فَقَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ قَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْرِئًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْلِ رَبِّ لِيَلْوَنِي إِنَّمَا يَشْكُرُ أَكْثَرُهُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِإِنْفِسِيهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿١﴾

قَالَ تَكْرِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا يَهْمِدُونَ ﴿٢﴾

فَلَمَّا جَاءَتْ قَبْلَ أَهْكَدَنَا عَرْشَنِي قَالَتْ كَاتَهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ اللَّهُ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفَّارِينَ ﴿٤﴾

44. Ба вай гуфта шуд: «Ба саҳн [-и қаср] ворид шав». Пас, ҳангоме ки онро дид, пиндошт, ки оби амиқест ва чома аз соқҳо [-и пои] хеш боло кашид [то аз об бигзарад. Сулаймон] Гуфт: «Ин [об нест, балки] кохе аст, ки бо қитаоти булур фарш шудааст». [Он гоҳ ўро ба тавҳид даъват кард. Маликаи Сабаъ] Гуфт: «Парвардигоро, ман ба худ ситам кардаам ва [инак] ҳамроҳи Сулаймон таслими Аллоҳ таоло – Парвардигори чаҳониён – шудам»

45. Ва ба сӯйи қавми Самуд бародарашон Солеҳро фиристодем, ки [бигӯяд] «Аллоҳи ягонаро бипарастед», вале онон ба ду гурӯҳ [муъминон ва кофирон] тақсим шуданд ва ба ситеz пардохтанд

46. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, чаро ба ҷои раҳмат шитобзода ҳоҳони азоби илоҳӣ ҳастед? Чаро аз Аллоҳ таоло омурзиш намехоҳед? Бошад, ки мавриди раҳмат қарор гиред»

47. Онон гуфтанд: «Мо ту ва қасонеро, ки ҳамроҳат ҳастанд, ба фоли бад гирифтаем». [Солеҳ] Гуфт: «Фоли бади шумо [ва дониши он] назди Аллоҳ таоло аст, балки шумо гурӯҳе ҳастед, ки озмоиш мешавед»

48. Ва дар шаҳр [-и Ҳичр] нуҳ нафар [сардастаи гурӯҳ] буданд, ки дар он сарзамин ба фасод мепардохтанд ва [ҳеч] кори шоистае намекарданд

قِيلَ لَهَا أَدْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ  
حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَنَفَتُ عَنْ سَاقِيَّهَا  
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرِ  
قَالَتْ رَبِّ إِلَيْيَ ظَلَمَتُ نَفْسِي  
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى نَمُوذَ أَخَاهُمْ  
صَلِحًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ  
فَرِيقًا يُخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾

قَالَ يَنْقُومُ لَمْ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ  
قَبْلَ الْحُسْنَةِ لَوْلَا تَسْتَعْفِرُونَ اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالُوا أَطَّيَّرَنَا إِلَكَ وَبِمَ مَعَكَ قَالَ  
ظَرِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ فَوْمٌ  
تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ  
يُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا  
يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

49. [Онон ба яқдигар] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло савганд ёд кунед, ки бар ӯ [Солех] ва хонаводааш шабехун бизанем [ва ононро бикушем]. Он гоҳ ба хунхоҳаш бигүем: «Мо ҳангоми куштори хонаводааш ҳозир набудем ва ҳатман, рост мегӯем»

50. Онон [барои қатли Солех ва пайравонаш] найранге ба кор бурданд ва Мо [барои нобудии кофирон] низ найранге андешидем, дар ҳоле ки онон намедонистанд

51. Пас, бингар оқибати найрангашон чи шуд: мо ҳамаи он афрод ва қавмашонро нобуд кардем

52. Инак хонаҳояшон ба сазои ситаме, ки карданд, [вайрону] тиҳӣ мондааст. Бе гумон, дар ин [кайфар] барои қасоне, ки медонанд [ва имон доранд] нишонае [барои ибрат гирифтан] аст

53. Ва қасонеро, ки имон оварда ва парҳезкор буданд, [ҳамроҳи Солех] начот додем

54. Ва [ёд кун аз] Лут он гоҳ ки ба қавмаш гуфт: «Бо он ки [зиштӣ ва гуноҳи ливотро] медонед, оё [боз ҳам] муртакиби ин амали бешармона мешавед?

55. Оё аз рӯйи шаҳват ба ҷойи занон бо мардон дармеомезед? Балки шумо гурӯҳе нодонед»

قَالُواْ تَقَاسِمُوا بِاللّٰهِ لَتُبَيِّنَهُ  
وَأَهْلَهُرُثُمْ لَنَفْعُولَنْ لِوْلِيَّتِهِ مَا  
شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا  
لَصَدِيقُونَ ﴿٤٩﴾

وَمَكَرُوا مَكْرًًا وَمَكَرُنَا مَكْرًًا وَهُمْ  
لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ  
أَتَنَا دَمَرَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

فَتَلَكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَّةٌ بِمَا ظَلَمُوا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِلّٰهِ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَخْيَنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا  
يَنْتَقُونَ ﴿٥٣﴾

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِتَوْمِيهِ أَتَأْتُنَّكُمْ  
الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ﴿٥٤﴾

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُنَّ أَرْجَالَ شَهْوَةَ مِنْ  
دُونِ النِّسَاءِ بِلَ أَنْتُمْ فَوْمٌ  
تَجْهِلُونَ ﴿٥٥﴾

56. Пас, посухи қавмаш چуз ин набуд, ки [ба яқдигар] гуфтанд: «Хонаводай Лутро аз шаҳри худ берун кунед, [чаро ки] бе тардид, инҳо афроде покдоман [муқаддасмаоб] ҳастанд»

\*فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ  
قَالُوا أَخْرِجُوهَا إِلَى لُوطٍ مِّنْ  
فَرِيَتُكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ  
يَعْظَمُونَ ﴿٦٣﴾

57. Он гоҳ ў ва хонаводаашро начот додем, магар ҳамсараашро, ки муқаддар кардем аз бозмондагон [дар азоб] бошад

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَ  
قَدْرَتْهَا مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٦٤﴾

58. Ва бар онон бороне [аз санг] борондем ва борони бимдодашудагон чи бад бувад!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ  
الْمُنْدَرِينَ ﴿٦٥﴾

59. Бигӯ: «Ситоишу сипос аз они Аллоҳ таоло аст ва салом бар бандагонаш, ки [ононро] баргузидааст» Оё Аллоҳ таоло беҳтар аст ё он чи [бо ў] шарик месозанд?

قُلْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ  
الَّذِينَ اَصْطَفَنَا مِنْ اَهْلَهُ خَيْرٌ اَمَا  
يُنَشِّرُ كُونَ ﴿٦٦﴾

60. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё касе, ки осмонҳо ва заминро офарида ва аз осмон бароятон обе нозил карда бо он борон бүстонҳое хуррам [-у зебо] рӯёнидем, ки ҳаргиз тавони рӯёнидан дарахтонро надоштед? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ таоло аст? [Ҳаргиз] Балки онҳо гурӯҳе ҳастанд, ки [махлуқотро] ҳамтиrozи [Аллоҳ таоло] қарор медиҳанд

أَمْنَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً  
فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا  
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا أَمَّا  
مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٧﴾

61. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё касе, ки заминро қароргоҳи [амне] соҳт ва миёнаш чўйборхое равон кард ва барояш кўххое [устувор] падид овард ва миёни ду дарё монеае қарор дод [то оби шўру ширин бо ҳам наёмезанд]? Оё маъбути дигаре бо Аллоҳ таоло вучуд дорад? [Ҳаргиз] Аммо бештарашон намедонанд

62. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё касе, ки [дуои] дармондоро – чун бихондаш – ичобат меқунад ва гирифториро бартараф месозад ва шуморо ҷонишнини [пешиниён дар] замин қарор медиҳад? Оё маъбути дигаре бо Аллоҳ таоло вучуд дорад? Чи андак панд мегиред!

63. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё касе, ки дар торикиҳои биёбон ва дарё [ба василаи моҳу ситорагон] ҳидоятатон меқунад ва он ки пеш аз [борони] раҳмататаш бодҳоро ба мужда мефиристад? Оё маъбути дигаре бо Аллоҳ таоло вучуд дорад? Аллоҳ таоло аз он чи [барояш] шарик қарор медиҳанд, бартар аст

64. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё касе, ки оғаринишро оғоз кард ва сипас онро бозмегардонад ва [ё] он ки аз осмон ва замин ба шумо рӯзи медиҳад? Оё маъбути дигаре бо Аллоҳ таоло вучуд дорад? Бигў: «Агар ростгўед, далелатонро биёваред»

أَمْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ  
خَلْلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِينَ  
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أَعْلَهُ  
مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

أَمْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ  
وَيَكْشِفُ الْأُسُوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ  
خَلْفَاءَ الْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا  
مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾

أَمْ يَهْدِيْكُمْ فِي طُلُمَتِ الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَّاحَ بُشِّرًا  
بَيْنَ يَدَيِّ رَحْمَتِهِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ  
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٨﴾

أَمْ يَنْدُوْأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ  
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩﴾

65. Бигү: «Касе дар осмонхо ва замин аз ғайб огох нест, магар Аллоҳ таоло. Ва намедонанд чи замоне барангехта мешаванд

قُل لَا يَعْمَلُ مَن فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ أَلْغَيْبٌ إِلَّا اللَّهُ وَمَا  
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ ﴿٦٥﴾

66. Оё имашон дар бораи охиrat ба камол расидааст [ва дар борааш яқин доранд? Ҳаргиз], балки онон дар ин маврид дар шак [-у ҳайронӣ] ҳастанд, балки эшон нисбат ба [фаҳми] он [бебасират ва] кӯрдиланд

بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ  
هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا  
عُمُونَ ﴿٦٦﴾

67. Ва касоне, ки куфр варзиданд, гуфтанд: «Оё ҳангоме ки мо ва падаронамон хок шудем, моро [зинда мекунанд ва аз гӯр] берун меоваранд?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُتَّا تُرْبَى  
وَعَابَوْنَا أَيْنَ لَمْحَرَجُونَ ﴿٦٧﴾

68. Дар ҳақиқат, инро ба мо ва пеш аз ин ба падаронамон [ниز] ваъда додаанд. Ин [сухан чизе] нест, магар афсонаҳои пешиниён»

لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَعَابَوْنَا مِنْ  
قَبْلٍ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ  
أَلَّا لَرِينَ ﴿٦٨﴾

69. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигү: «Дар замин гардиш кунед ва бингаред, ки саранҷоми гунаҳгорон чи гуна будааст»

فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ السُّجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

70. Ва аз [рӯйгардонии] онон ғамгин набош ва аз найрангҳое, ки меварзанд, дилтанг нашав

وَلَا تَخْرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي  
صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

71. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар ростгӯед, ин ваъда [-и азоб] кай хоҳад буд?»

وَيَقُولُونَ مَئِي هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ ﴿٧١﴾

72. Бигү: «Чи басо бархе аз он чи ба шитоб меҳоҳед, ба шумо наздик бошад»

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدَفَ لَكُمْ  
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

73. Ва бе гумон, Парвардигорат нисбат ба мардум бахшиш [-у раҳмат] дорад, vale бештарашон сипос намегузоранд

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

74. Ва бе тардид, Парвардигорат он чиро дар синаҳояшон пинҳон мекунанд ва он чиро ошкор месозанд, ба хубй медонад

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ  
صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿٧٤﴾

75. Ва ҳеч пинҳонӣ дар осмону замин нест, магар он ки дар китобе равшан [Лавҳи маҳфуз] сабт аст

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

76. Бе гумон, ин Қуръон бештар он чиро, ки Бани Исроил дар борааш ихтилоф доранд, барояшон баён мекунад

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَيْنِ  
إِنْسَانٍ يَبْلُغُ أَكْثَرَهُ الَّذِي هُمْ فِيهِ  
يَحْتَلِلُونَ ﴿٧٦﴾

77. Ва ҳаққо, ки раҳнамун ва раҳмате барои муъминон аст

وَإِنَّهُ رَبُّهُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

78. Мусалламан, Парвардигорат [дар қиёмат] ба ҳукми хеш миёнашон доварӣ мекунад ва Ў шикастнозазири доност

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

79. Пас, бар Аллоҳ таоло таваккал кун. Ба ростӣ, ки ту бар ҳақиқати ошкор ҳастӣ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  
الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

80. Ва ту ҳаргиз наметавонӣ мурдадилонро шунаво созӣ ва [нидои] даъват [-и ҳақ]-ро ба гӯши карон бирасонӣ, он гоҳ ки онон пушт мекунанд ва рӯй мегардонанд

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْمَنَ وَلَا تُسْمِعُ  
الْأَصْمَمَ الْدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

81. Ва ту наметавонй күрдилонро аз гумрохиашон [бозгардонй ва] ҳидоят кунй. Ту [метавонй паёми ҳакро танҳо] ба гүши касоне бирасонй, ки ба оёти Мо имон доранд ва [дар баробари ҳак] таслиманд

82. Ва он гоҳ ки [дар остонаи қиёмат] фармони [азоб] бар онон вочиб гардад, ҷунбандаеро барояшон аз замин бурун меоварем, ки бо онон [дар ин маврид] сухан бигӯяд, ки мардум ба оёти Мо яқин надоштанд

83. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки аз ҳар уммате гурӯҳе аз онон, ки оёти Моро дурӯғ меангуштанд, ҷамъ мекунем, он гоҳ [барои ҳисобрасӣ ба саф] нигоҳ дошта мешаванд

84. То ҳангоме ки [ба ҷойгоҳи ҳисобрасӣ] бирасанд, [дар он ҷо Аллоҳ таоло] мефармояд: «Оё дар ҳоле ки нисбат ба [ҳақиқати] оётам донише надоштед, онҳоро дурӯғ меангуштед? Ин чи коре буд, ки мекардед?»

85. Ва ба хотири ситаме, ки карданд, фармон [-и азоб] бар онон воқеъ мегардад ва ҳеч сухане [дар дифоъ аз худ] намегӯянд

86. Оё надиданд, ки шабро падид овардаем, то дар он оромиш ёбанд ва рӯзро равшанибаш [сохтаем, то ба кор ва талош бипардозанд]? Бе тардид, дар ин [оғариниш] барои онон, ки имон меоваранд, нишонаҳо [-и равшане аз қудрати Аллоҳ таоло] аст

وَمَا أَنْتَ بِهِدِيِ الْعُمَى عَنْ  
صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ  
إِيمَانَنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

\*وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا  
لَهُمْ ذَاقَةً مِنَ الْأَرْضِ ثُكِّلُهُمْ أَنَّ  
النَّاسَ كَانُوا إِيمَانَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ  
يُكَذِّبُ إِيمَانَنَا فَهُمْ يُورَثُونَ ﴿٨٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَلَ أَكَذَّبُهُمْ  
إِيمَانِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُ  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا  
فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَنَّيْلَ لِيَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَذَّاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

87. Ва [ёд кун аз] рўзе, ки дар сурдамида мешавад ва ҳар ки дар осмонҳо ва замин аст, ваҳшат мекунад, магар он ки Аллоҳ таоло бихоҳад ва ҳамагӣ бо хорӣ [ва зиллат] ба пешгоҳи Аллоҳ таоло меоянд

88. Ва кӯҳоро мебинӣ [ва] онҳоро беҳаракат мепиндорӣ, ҳол он ки монанди гузари абрҳо дар ҳаракатанд. Ин оғариниши илоҳӣ аст, ки ҳар чизеро маҳкам [-у устувор] падид овардааст. Бе тардид, йа ба он чи мекунед оғоҳ аст

89. Ҳар ки [дар рӯзӣ қиёмат] некӣ биёварад, [подоше] беҳтар аз он хоҳад дошт ва аз ваҳшати он рӯз дар амонанд

90. Ва ҳар ки бадӣ биёварад, бо рӯяш дар оташ нагунсор мешаванд [ва ба онон гуфта мешавад]: «Оё ҷуз дар баробари он чи кардаед, мучозот мешавед?»

91. [Эй Паёмбар, ба кофирон бигӯ] «Ман фақат маъмурам, ки Парвардигори ин шаҳр [Макка]-ро бипарастам, ҳамон ки ба ин ҷо ҳурмат бахшида ва ҳама чиз аз они ўст ва маъмурам, ки таслим [-и фармонаш] бошам

92. Ва ин ки Қуръонро тиловат кунам. Пас, ҳар ки ҳидоят шавад, ба суди хеш ҳидоят ёфтааст, ва [ба] ҳар ки гумроҳ мегардад, бигӯ: «Ман фақат бимдиҳандаам»

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الْصُّورِ فَقَرَعَ مَنْ فِي الْسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَ السَّحَابَ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَهُ وَخَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِنِ اَمِنُونَ ﴿٨٩﴾

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّثَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هُلْ تُبَرُّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهُنَّاهُ الْبَلْدَةَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُثُرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

وَأَنَّ أَتْلُوا الْقُرْءَانَ فَمَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾

93. Ва бигү: «Ситоиш аз они Аллох таоло аст. Ба зудй нишонаҳо [-и қудрат]-и хешро нишонатон хоҳад дод ва онҳоро хоҳед шинохт». Ва Парвардигорат аз он чи мекунед, тоғифил нест

وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِ الْكُمُّ إِعْبَادِهِ

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ يَعْنَفِلُ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾

## Сураи Қасас

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. То, син, мим

طسم

2. Ин оёти китоби равшангар аст

تُلْكَءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

3. [бахшхое] аз достони Mýco ва Фиръавнро барои касоне, ки имон овардаанд, ба дурустӣ бар ту тиловат мекунем

نَثَرُوا عَلَيْكُم مِّنْ نَارٍ مُّوْسَىٰ

وَفِرْعَوْنٌ بِالْحُقْقِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

4. Бе тардид, Фиръавн дар сарзамини [Миср] бартариҳоҳӣ кард ва мардумашро ба гурӯҳҳо тақсим намуд. Гурӯҳе аз ононро ба нотавонӣ [ва хорӣ] мекашонд, [чунон ки] писаронашонро мекушт ва занонашонро [барои канизӣ] зинда нигаҳ медошт. Ба ростӣ, ки ўаз табаҳкорон буд

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

أَهْلَهَا شَيْعَةً يَسْتَضْعِفُ طَاغِيَةً

وَهُمْ يُدْبِغُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي

نِسَاءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾

5. Ва меҳостем бар Бани Исроил, ки дар он сарзамин ба нотавонӣ кашида шуда буданд, [бо нобуд кардани душманашон] миннат бигузорем ва пешвоён [-и мардум] қарорашон дихем ва [пас аз нобудии Фиръавн] ононро ворисон [-и сарзамини Шом] намоем

وَتُرِيدُ أَنْ تَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ

أَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلُوهُمْ

أَيْمَةً وَجَعَلُوهُمُ الْوَرِثِينَ ﴿٤﴾

6. Ва дар он сарзамин ҳукumat ба эшон дихем ва он чиро Фиръавн ва [вазираш] Ҳомон ва сипохиёнашон ҳамвора аз он метарсиданд [сукути ҳукumat], ба онон нишон дихем

وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُرِيَ

فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ

مَا كَانُوا يَحْدُرُونَ ﴿٥﴾

7. Ва ба модари Мұссо илхом кардем, ки: «Үро шир бидеҳ ва ҳангоме ки [аз осеби фирмъавниён] бар ү тарсидй, [кўдакро дар сандуқе бигзор ва] ба рӯд [-и Нил] биандозаш ва натарс ва андуҳгин нашав [зэро] ҳатман, үро ба ту бозмегардонем ва аз паёмбарон қарораш медиҳем»

8. Пас, [чун модари Мұссо чунин кард] хонадони Фиръавн үро [аз об] гирифтанд, то саранчом [солҳо баъд ин фарзанди Бани Исроил] душман ва [мояни] андуҳашон гардад. Ба ростӣ, ки Фиръавн ва Ҳомон ва сипоҳиёнашон гунаҳгор буданд

9. Ва [чун Фиръавн дастури қатли Мұсоро дод, Осия] ҳамсари Фиръавн гуфт: «[Ин писар] Нури чашми ману туст. Үро накушед. Чи басо ба мо суде бибахшад, ё үро ба фарзандй бигирем», ҳол он ки [оқибати корро] намедонистанд

10. Ва дили модари Мұссо [аз ҳама чиз ҷуз ёди писараши] тиҳӣ гашт ва агар қалбашро қавӣ накарда будем, ки [ба ваъдаи Мо] имон дошта бошад, наздик буд он розро фош кунад

11. Ва [модари Мұссо пас аз он ки үро дар Нил раҳо кард] ба ҳоҳари ў гуфт: «Ба дунболаш бирав», пас, [ҳоҳараши] аз дур ба ў менигарист, дар ҳоле ки онон намедонистанд [ки он духтар, ҳоҳари ин кўдак аст]

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أُمُّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَعِيهِ  
فَإِذَا خَفَتِ عَلَيْهِ قَالَ قَيْهِ فِي الْيَمِّ  
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنْ فَإِنَّ رَادُوهُ  
إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

فَالْتَّقَطُهُ وَءَالٌ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ  
عَدُوًّا وَحَرَّمَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  
وَجُنُودُهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ ﴿٧﴾

وَقَالَتِ اُمُّ رَأْثٍ فِرْعَوْنَ قُرْشُ عَيْنِ  
لَيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَىٰ أَنَّ  
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخَدَّهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٨﴾

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمُّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِنَّ  
كَادَتْ لَتُبْدِي يَهُ لَوْلَا أَنَّ رَبَّهَا  
عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

وَقَالَتِ لِأُخْتِهِ قُصَيْهُ قَبَصَرُ  
يَهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾

12. Ва Мо [шири] ҳамай занони ширдехро аз қабл бар ў ҳаром кардем [чунон ки синаи ҳеч якро напазирафт]. Он гоҳ [хоҳараш] гуфт: «Мехоҳед хонаводаеро нишонатон дижам, ки ўро бароятон нигаҳ доранд ва хайрҳоҳаш бошанд?»

13. Пас, [онон пазирафтанд ва бад-ин сурат] ўро ба модараш бозгардонидем, то ҷашмаш равшан гардад ва ғамгин набошад ва то бидонад, ки ваъдаи Аллоҳ таоло ҳақ аст, вале бештарашон намедонанд

14. Ва чун Mūso ба рушду камоли хеш расид ва баруманд шуд, ба ў ҳикмату дониш [-и оини Бани Исройилро] ато кардем ва нақуқоронро инчунин подош медиҳем

15. Ҳангоме ки мардум [машғули истироҳат ва] бехабар буданд, Mūso [маҳфиёна] вориди шаҳр шуд ва ду мардро дид, ки бо яқдигар даргир шудаанд. Яке аз онон [аз қавми Бани Исройил ва] аз дӯстони Mūso буд ва дигаре [қибтӣ буд ва] аз душманонаш. Пас, он ки аз дӯстони ў буд, алайхи душманаш аз Mūso ёрӣ хост, пас, [Mūso] мушт [-и маҳкам]-е ба вай заду ўро аз пой даровард [он гоҳ] гуфт: «Ин кори шайтон буд. Ҳаққо, ки ў душман [-и инсон ва] гумроҳкунандай ошкоре аст»

\*وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَتْلٍ  
فَقَالَتْ هَلْ أَذْكُرُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ  
بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ  
نَصِحْحُونَ ﴿١٣﴾

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَمْمَةٍ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنَهَا  
وَلَا تَخْزَنَ وَلَا تَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ  
حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَادَهُ وَأَسْتَوْتَىٰ عَاتِيَّتَهُ  
حُكْمَتَا وَعْلَمَتَا وَكَذَلِكَ تَجْزِي  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

وَدَخَلَ الْمَدِيَّةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ  
مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ  
يَعْتَلَانَ هَذَا مِنْ شَيْعَيْهِ وَهَذَا  
مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْشَهُ الَّذِي مِنْ  
شَيْعَيْهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ  
فَوَكَرَدَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ  
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدَ  
مُضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

16. [Сипас] Гуфт: «Парвардигоро, ман ба худ ситам кардаам, пас, маро бибахш» ва [Аллоҳ таоло] ўро бахшид. Бе тардид, Ў омурзандай меҳрубон аст

17. [Он гоҳ] Гуфт: «Парвардигоро, ба шукронай он ки бар ман неъмат [-и кудрату дониш] арzonй доштай, ҳаргиз пуштибони мұчrimон наhoҳам буд»

18. [Mӯсо] Шабро бо тарсу нигаронй дар шаҳр ба субҳ расонд, ки ногоҳ, марде, ки дирўз аз ўёри хоста буд, боз ба фарёд аз ўёри хост. Mӯso ба ў гуфт: «Воқеан, ошкор аст, ки ту [моҷароҷӯ ва] гумроҳй»

19. Пас, ҳангоме ки [Mӯso] хост, ба касе, ки душмани ҳар дуи онон буд, ҳамла кунад, [он марди қибитӣ] гуфт: «Эй Mӯso, оё меҳоҳӣ ҳамон гуна ки дирўз касеро куштӣ, [имрӯз низ] маро бикушӣ? Қасди ту фақат зӯргӯй дар ин сарзamin аст ва намехоҳӣ аз ислоҳгарон [байни афрод] бошӣ»

20. Ва [дар ин ҳангом] марде [ки аз дӯstonи Mӯso буд] аз дурттарин нуқтаи шаҳр шитобон омад [ва] гуфт: «Эй Mӯso, бузургон [-и қавми Фиръавн] дар бораи куштанат ба машварат нишастаанд, пас, бедиранг [аз шаҳр] хорич шав, [ки] ман ҳатман, хайрҳоҳат ҳастам»

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَعْفِرُ  
لِي فَعَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
الْرَّحِيمُ (١٦)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ  
أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧)

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حَلِيفًا يَتَرَقَّبُ  
فَإِذَا الَّذِي أَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ  
يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ  
لَعْوَىٰ مُبِينٍ (١٨)

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْطِشَ بِالَّذِي هُوَ  
عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ  
تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ  
إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي  
الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ  
الْمُصْلِحِينَ (١٩)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ  
يَسْعَى فَالَّذِي يَمْوَسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ  
يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَأَخْرُجْ إِلَيْ  
كَمَّ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠)

21. Пас, Мұсо бо тарсу нигаронй аз шаҳр берун рафт ва гуфт:  
«Парвардигоро, маро аз [осеби] ситамгорон начот бидеҳ»

22. Ва чун ба шаҳри Мадян рӯ овард, гуфт: «Умед аст, Парвардигорам маро ба роҳи рост ҳидоят кунад»

23. Ва ҳангоме ки ба [ҷоҳи] оби Мадян расид, бар сари ҷоҳ гурӯҳе аз мардумро дид, ки [чаҳорпоёни худро] об мөдиханд ва наздики онон ду занро дид, ки [ѓусфандонашонро] канор мекашиданд [ва аз дигарон фосила мегирифтанд. Мұсо] гуфт: «Шумо чи мекунед? [Чаро ѓусфандони худро об намедиҳед.] Онон гуфтанд: «Мо [ба рамаи худ] об намедиҳем, то ин чӯпонҳо бозгарданд [ва музоҳимамон набашанд]. Падарамон пирамарде қуҳансол аст [ва тавоноии ин корро надорад]»

24. Мұсо барои он ду нафар [ѓусфандонашонро] об дод, он гоҳ сўйи соя бозгашт ва гуфт: «Парвардигоро, ба ҳар хайре, ки бароям бифиристӣ, саҳт ниёзмандам»

25. Он гоҳ яке аз он ду [зан], дар ҳоле ки бо шарму ҳаё гом бармедошт, наздаш омаду гуфт: «Падарам даъватат мекунад [ки наздаш биравӣ], то музди он ки [ѓусфандон]-ро бароямон об додӣ, ба ту пардоҳт кунад». Чун [Мұсо] назди ў рафту саргузашташро барои ў ҳикоят кард, вай гуфт: «Натарс, ки аз гурӯҳи ситамгор начот ёфтай»

فَخَرَجَ مِنْهَا حَلِيقًا يَتَرَقَّبُ كُلَّا  
رَبِّ لَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ ﴿٦﴾

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى  
رَبِّيْ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءً السَّبِيلِ ﴿٧﴾

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ  
أُمَّةً مِنَ الْئَالَّاِسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ  
دُونِهِمْ أُمَّرَّاتٍ تَذُوَّانِ قَالَ مَا  
حَطَبُكُمْ كَمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى  
يُصِدِّرَ الرِّغَاءُ وَأَنْوَنَا شَيْخٌ

كَبِيرٌ ﴿٨﴾

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الْأَطْلَلِ  
فَقَالَ رَبِّيْ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ

خَيْرٍ فَقَبَرْ ﴿٩﴾

فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى  
أَسْتِيَّيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَيِّ يَدْعُوكَ  
لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا  
جَاءَهُوَ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْفَقَصَصَ قَالَ  
لَا تَحْفَظْ تَحْوِتَ مِنَ الْقَوْمِ

الظَّلَمِينَ ﴿١٠﴾

26. Яке аз он ду [духтар] гуфт:  
 «Падарчон, ўро истихдом кун, [зоро] бе тардид, беҳтарин касе, ки метавонӣ ба кор бигирий он аст, ки неруманду амонатдор бошад [ва ў чунин аст]»

27. [Пирамард ба Mӯсо] Гуфт:  
 «Мехоҳам яке аз ду духтарамро ба ҳамсариат дароварам, ба ин [шарт] ки ҳашт сол бароям кор кунӣ ва агар [ин корро] то даҳ сол идома диҳӣ, лутфу муҳаббате аз сӯйи туст. Ман намехоҳам бар ту саҳтирий кунам. Ин шоал-л-лоҳ маро шоиста [ва накукор] хоҳӣ ёфт»

28. [Mӯсо] Гуфт: «Ин [қарордод] миёни ману ту бошад, ки ҳар кадом аз ин ду муддат [ҳашт ё даҳ сол]-ро, ки анҷом додам, [ба аҳди худ вафо кардаам], пас, ситаме бар ман набошад [ва наҳоҳӣ, ки бештар бимонам] ва Аллоҳ таоло бар он чи мегӯем, гувоҳ аст»

29. Ҳангоме ки Mӯсо [он] муддат [-и муайян]-ро ба поён расонд ва ҳамроҳи хонаводааш [аз Мадян ба сӯйи Миср] ҳаракат кард, [ногаҳон дар торикии шаб] аз сӯйи [кӯхи] Tӯr оташе дид, ба хонаводааш гуфт: «Биистед, ки ман оташе [аз дур] дидам. Шояд ҳабаре аз он бароятон биёварам ё шуълаи оташе [биёварам], то гарм шавед»

قَالَتْ إِحْدَنُهُمَا يَأْبَتْ أَسْتَجِرْهُ  
 إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرَتْ الْقَوْيُ  
 الْأَمِينُ ٦٦

قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى  
 أَبْنَيَتْ هَتَّيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي ثَنَيْنِ  
 حِجَّاجَ فَإِنْ أَشَمَّتْ عَشْرَ رَفِينَ  
 عِنْدَكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشَقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ ٦٧

قَالَ ذَلِكَ بَيْتِي وَبَيْتَكَ أَيَّمَا  
 الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى  
 وَاللَّهُ عَلَى مَا تَنَوُّلُ وَكَيْلٌ ٦٨

\* قَلَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ  
 يَا هَلِيلَةَ وَأَنَسَ مِنْ جَانِبِ الظُّورِ  
 نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنْتُ إِنِّي عَانَسْتُ  
 نَارًا أَعْلَى إِاتِّيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ  
 جَدْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ  
 تَضَطَّلُونَ ٦٩

30. Пас, вақте ба он оташ наздик шуд, дар канорай рости он сарзамини дар минтақаи пурбарақат [-и Тӯр] аз [миёни] як дарахт нидод дода шуд, ки: «Эй Mӯсо, бе тардид, ман Аллоҳ таоло—Парвардигори чаҳониёнам

31. Ва асоятро бияфкан». Пас, чун [Mӯсо чунин карду] онро дид, ки ҳамчун море [босуръат] меҳазад, [аз тарс] пушт карду гурехт ва бознагашт. [Нидо омад] «Эй Mӯсо, пеш о ва натарс. Ҳатман, ту аз [осеби хатарҳо] эмин шудай

32. Ва дастро дар гиребонат фурӯ бар [то] сапеду бидуни айб [ва бемории песӣ] хорич шавад ва [барои раҳой] аз ин тарс дастонатро ба самти худ ҷамъ кун [ва ба синаат бичаспон]. Ин ду [муъчизаи асо ва яди байзо] ду далели [равшан] аз сӯи Парвардигорат барои Фиръавн ва бузургони [қавми] ўст. Ба ростӣ, ки онон гурӯҳе нофармонанд»

33. [Mӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, ман яке аз ононро [бидуни амд] қуштаам, метарсам, ки [ба қасоси он қатл] маро бикушанд

34. Ва бародарам – Ҳорун – забонаш аз ман шевотар аст, пас, ўро ҳамроҳам бифирист, то ёварам бошад ва ростгӯяямро таъйид қунад, зеро метарсам, маро дурӯғгӯ ангоранд»

فَلَمَّا أَتَهَا نُودَىٰ مِنْ شَطَّيِ الْوَادِ  
أَلَّا يَسِّرْ فِي الْبَقِعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنْ  
الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسِّي إِنِّي أَنَا اللَّهُ  
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾

وَأَنَّ الَّذِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَمَّزَ  
كَانَهَا جَانٌ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ  
يَمْوَسِّي أَقْبِلَ وَلَا تَخَفَّفَ إِنِّي مِنَ  
الْأَمِينِينَ ﴿٢٧﴾

أَسْلُكُ يَدَكَ فِي حَيْثَكَ تَخْرُجُ  
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْسُمُ  
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ أَلْرَهْبِ فَلَذِنَكَ  
بُرْهَنَتَانِ مِنْ رَيْلَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ  
وَمَلِأْيَهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا  
فَسَيِّئِينَ ﴿٢٨﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا  
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٢٩﴾

وَأَخْيَ هَرُونُ هُوَ أَصَحُّ مِنِّي لِسَائِنَ  
فَأَرْسَلُهُ مَعِي رِدْعًا يُصَدِّقُهُ إِنِّي  
أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٠﴾

35. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Туро бо [пайвастани] бародарат тақвият хоҳем намуд ва бароятон тасаллуте қарор медиҳем, ки [фиръавниён ҳаргиз] ба шумо даст наёбанд ва ба [баракати] муъчизотамон [ки дар ихтиёр доред] шумо ва ҳар ки аз шумо пайравӣ кунад, пирӯзед»

36. Пас, чун Мӯсо бо муъчизоти равшани Мо ба сӯяшон омад, гуфтанд: «Ин [чизе] нест, магар ҷодуе сохта ва мо ҳаргиз ин [иддаои яктопарастӣ]-ро аз падаронамон нашнидаем»

37. Ва Мӯсо гуфт: «Парвардигорам беҳтар медонад, чи касе ҳидоятро аз назди Ӧ овардааст ва [огоҳтар аст, ки] оқибати неки он саро барои кист. Бе тардид, ситамгорон росткор намешаванд»

38. Фиръавн гуфт: «Эй бузургон, маъбуде ба ҷуз худ бароятон намешиносам, пас, эй Ҳомон, бароям оташе бар гил барафрӯз [ва хишт бипаз], он гоҳ бурҷи баланде бисоз, бошад, ки аз маъбуди Мӯсо боҳабар шавам. Ҳар ҷанд ки ҳатман, ўро дурӯғӣ мепиндорам»

39. Ва ў [Фиръавн] ва лашкариёнаш ба ноҳақ дар сарзамин [-и Миср] саркаш карданд ва пиндоштанд, ки ба сӯйи Мо бозгардонда намешаванд

قَالَ سَنَشِدُ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ  
وَجَعَلَ لَكُمَا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ  
إِلَيْكُمَا إِنَّا يَنْهَا أَنْشَتا وَمَنْ أَتَبَعَكُمَا  
الْغَلِيلُونَ ﴿٢٦﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِمَا كَانُوا يَنْهَا  
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٌ وَمَا  
سَمِعْنَا بِهِذَا فِي عَابِرَنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ  
بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِي وَمَنْ تَكُونُ  
لَهُ وَعْلَيْهِ أَلَّا يَأْتِي لَا يُفْلِحُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَئِّثُهَا الْمَلَأُ  
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي  
فَأَوْقَدْ لِي يَهَمَّنْ عَلَى الظَّيْنِ  
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَيْ أَكْلَعَ إِلَيْ  
إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنُهُو مِنْ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٢٩﴾

وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَيْمَانَ  
يُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾

40. Пас, [мо] ў ва лашкариёнашро [ба азоб] фурӯ гирифтем ва ононро ба дарё андохтем. Пас, бингар, ки оқибати ситамгорон чи гуна буд

فَأَخْدَنَاهُ وَجْهُوهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فِي  
الْأَيْمَنِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

41. Ва ононро пешвоёне қарор додем, ки [пайравонашонро] ба отashi [дузах] даъват мекарданد ва рӯзи қиёмат ёрӣ намешаванд

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَنَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْتَّارِ  
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾

42. Дар ин дунё ба дунболашон лаънат равон кардем ва рӯзи қиёмат [низ] зиштманзаранд

وَأَثْبَغَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْأَنْتِيَةِ لَعْنَةً  
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ  
الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

43. Ва ба ростӣ, пас аз он ки умматҳои пешинро нобуд намудем, ба Mӯso китоб [Таврот] додем, ки [муштамил бар] равшангариҳо ва ҳидоят ва раҳмате барои мардум буд, бошад, ки панд пазиранд

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ  
بَعْدِ مَا آهَلَكُنا الْمُرْءُونَ الْأُولَى  
بَصَارِبِ اللَّنَّا سِرَّ وَهُدَى وَرَحْمَةً  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

44. Ва ту [эй паёмбар] он гоҳ ки фармони [нубуvvat]-ро ба Mӯso медодем, дар доманаи ғарбӣ [-и кӯҳи Tӯr] хузур надоштӣ ва аз гувоҳон [низ] набудӣ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِ إِذْ قَضَيْتَ  
إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ  
الشَّهِيدِينَ ﴿٤٤﴾

45. Ва [Mo пас аз Mӯso] наслҳое оғариDEM ва солҳои тӯлонӣ бар онон гузашт [ва паймони илоҳиро фаромӯш карданд]. Ва ту дар миёни аҳли Мадян иқомат надоштӣ [ки аз достони Mӯso боҳабар бошӣ ва] оёти Моро бар онон [мардуми Макка] бихонӣ, балки Mo будем, ки [ин оётро ба сӯят] мефиристодем

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا فُرُوتًا فَتَطَافَّ  
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيَ فِي  
أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَّوْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا  
وَلَكِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

46. Ва он гоҳ ки [ба Mûso] нидо додем, ту дар канори кӯҳи Tûr набудӣ, вале ба унвони раҳмате аз сӯйи Парвадигорат [ба ту ваҳӣ намудем], то гурӯҳеро, ки пеш аз ту бимдиҳандае ба суроғашон наомадааст, [бо ин оёт] бимдиҳӣ, бошад, ки панд пазиранд

47. [Бо кофирон итмоми хучҷат кардем] То вақте ба кайфари корхое, ки дар гузашта муртакиб шудаанд, мусибате ба онҳо мерасад, нагӯянд: «Парвардигоро, чаро паёмбаре бар мо нафиристодӣ, то аз оётат пайравӣ кунем ва аз муъминон бошем»?

48. Вале ҳангоме ки [паёмбари] ҳақ аз ҷониби Мо ба суроғашон омад, [яҳудиён аз сари лаҷоҷат] гуфтанд: «Чаро муъҷизоте ҳаммонанд Mûso ба ў дода нашудааст»? [Дар посухашон бигӯ] «Магар [яҳудиён] дар гузашта муъҷизоти Mûsoro инкор накарданд?» Онон гуфтанд: «[Куръону Таврот] ду ҷоду ҳастанд, ки яқдигарро таъйид мекунанд» ва гуфтанд: «Мо тамоми [матолиби] онҳоро инкор мекунем»

49. Бигӯ: «Агар ростгӯед, аз ҷониби Аллоҳ таоло китобе ҳидоятбахштар аз ин ду [китоб] биёваред, то ман низ аз он пайравӣ кунам»

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا  
وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ  
فَوَمَا مَا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ  
لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا  
قَدَّمُتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا  
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَائِدَتَكَ  
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحُقْقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا  
لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ  
يَكُنْزُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِ  
قَالُوا سِحْرٌ نَظَهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ  
كَلِفْرُونَ ﴿٤٨﴾

فُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَيْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِيقِيَنَ ﴿٤٩﴾

50. Пас, агар [Қурайш] ба дархостат посухе надоданд, бидон, ки онон факат аз ҳавои нафсашон пайравӣ мекунанд ва кист гумроҳтар аз он ки бидуни раҳнамуде аз сӯи Аллоҳ таоло аз ҳавои нафсаш пайравӣ мекунад? Бе тардид, Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгорро ҳидоят намекунад

51. Ва ба ростӣ, Мо ин оёт [ва ҳикоёт]-ро яке пас аз дигаре барои онон [мушрикону яҳудиён] нозил кардем, бошад, ки панд гиранд

52. Касоне, ки пеш аз ин [оёти илоҳӣ] ба онон китоб [Таврот] додаем, ба ин [Қуръон] низ имон меоваранд

53. Ва чун [оёташ] бар онон хонда мешавад, мегӯянд: «Ба он имон овардем. Яқинан, сухани ҳаққе аст аз ҷониби Парвардигорамон. Ба ростӣ, ки Мо пеш аз [нузули] он низ таслим [-и фармони Парвардигор] будаем»

54. Инонанд, ки ба поси он ки шикебой карданд, подошашонро ду бор мегиранд ва бо корҳои нек [гуноҳон ва] бадиҳоро дафъ мекунанд ва аз он чи ба онон рӯзӣ додаем, инфоқ менамоянд

55. Ва ҳар гоҳ сухане беҳуда [ва ношоиста аз аҳли китоб] мешунаванд, [бо бетаваҷҷуҳӣ] аз он рӯй мегардонанд ва мегӯянд: «[Подоши] Корҳои мо барои мост ва [кайфари] корҳои шумо аз они шумост, [шумо аз озору носозии мо] дар амонед. Мо ба дунболи [ҳамсұхбатӣ бо] ҷоҳилон неstem»

فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيُوا لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصْلَى مِنَ الْأَنْجَانَ أَتَبَعَ هَوَانَهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي النَّقْوَمَ الظَّلَمِيْنَ ﴿٥٦﴾

\*وَلَقَدْ وَصَلَّا لَهُمُ الْقُوَّلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّرُونَ ﴿٥٧﴾

الَّذِينَ ءاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ إِنَّمَا يَهِيَ إِنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

أُولَئِكَ يُرِثُونَ أَجْرَهُمْ مَرَرَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَبَدَرَعُونَ بِالْحُسْنَةِ الْسَّيِّئَةُ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٦٠﴾

وَإِذَا سَمِعُوا الْأَلْوَعَ أَغْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَاكُمْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَهِيلِيْنَ ﴿٦١﴾

56. [Эй паёмбар] Бе тардид, ту ҳар киро дўст дошта боши, наметавони [ба ичбор ба роҳи рост] хидоят кунӣ, балки Аллоҳ таоло аст, ки ҳар қасро бихоҳад, хидоят мекунад ва ў ба [ҳоли] роҳёфтагон донотар аст

57. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Агар ҳамроҳи ту аз ҳидоят пайравӣ кунем, моро аз сарзаминаён мерабоянди». Оё мо ононро дар ҳарами амне ҷой надодем, ки анвои маҳсулот – ба унвони рӯзие аз ҷониби Мо – ба сӯяшон сарозер мегардад? Вале бештарашон [қадри неъматҳои илоҳиро] намедонанд

58. Ва чи бисёр [мардуми] шаҳрҳоеро нобуд соҳтем, ки дар ҳаққи неъматҳои илоҳӣ носипосӣ карда буданд. Ин ҳонаҳои [вайроншудаи] онон аст, ки пас аз эшон ҷуз андаке - [касе] дар онҳо сукунат накардааст ва Мо вориси онон будем

59. Ва Парвардигорат ҳаргиз [мардуми] шаҳрҳоро нобуд намекунад, магар он ки дар шаҳри бузурге аз онҳо [ҳамчун Макка] паёмбаре бифиристад, ки оёти Моро бар онон бихонад. Ва Мо ҳаргиз шаҳрҳоро нобуд накардем, магар он ки сокинонаш [кофиру] ситамгор будаанд

60. Ва он чи ба шумо дода шудааст, баҳра [-и гузаро] ва зинати зиндагии дунёст ва он чи назди Аллоҳ таоло аст, беҳтар ва пойдортар аст. Оё намеандешед?

إِنَّكُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٦٣

وَقَالُوا إِنَّنَا نَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ

نَتَحْكُفُ مِنْ أَرْضَنَا أَوْمَ نُمْكِنُ

لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبِي إِلَيْهِ تَمَرَّاثُ

كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَذَّنَا وَلَكِنَّ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦٤

وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطَرَثُ

مَعِيشَتَهَا فَيُلَكَّ مَسَكِنُهُمْ لَمْ

تُسْكَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا فَلِيلًا

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرَثِينَ ٦٥

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ

يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتَنَاهُ عَنِيهِمْ

إِذَا يَأْتِيَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا

وَأَهْلُهُمَا طَالِمُونَ ٦٦

وَمَا أُوتِيسْمٌ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَعَّمُ الْحَيَاةُ

الَّذِيَا وَرِزَقْنَاهُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

وَأَبْقَى إِنَّمَا تَعْقِلُونَ ٦٧

61. Оё касе, ки ба ў ваъдаи наку додаем ва ба он хоҳад расид, ҳамчун касест, ки ўро аз баҳраи зиндагии дунё бархӯрдор соҳтаем ва рӯзи қиёмат аз [чумлаи] эҳзоршудагон [дар оташи дузах] аст?

62. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло ба онон нидо медиҳад ва мегӯяд: «Афроде, ки шарикони ман [дар парастиш] мепиндоштед, кучо ҳастанд?»

63. Касоне [аз сарони кофирон], ки азоб барояшон ҳатмӣ аст, мегӯянд: «Парвардигоро, инҳо касоне ҳастанд, ки мо гумроҳашон кардем. [Ore] Ононро гумроҳ кардем, чунон ки [худ низ] гумроҳ шудем. Аз [ширку тавассули] эшон ба сўят безорӣ мечӯем. [Дар ҳақиқат] Онон моро намепарастиданд [балки шайтонро парастиш мекарданд]»

64. Ва [ба мушрикон] гуфта мешавад: «Шариконатонро [ки ба ҷои Аллоҳ таоло мепарастидед] фаро бихонед [то ёриатон кунанд]». Пас, ононро меҳонанд, вале посухе ба эшон намедиҳанд ва азоби [дузах]-ро мебинанд [ва орзу мекунанд], кош ҳидоятёфта буданд

65. Ва рӯзе, ки [Аллоҳ таоло] ононро нидо медиҳад ва мефармояд: «Ба [даъвати] паёмбарон чи посухе додед?»

أَقْمَنَ وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسِّنَاهُ  
لَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعْنَاهُ أَحْسِنَاهُ  
الْدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مِنَ  
الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٥﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَئِنَّ  
شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْجُمُونَ ﴿٦٦﴾

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا  
هَوْلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ  
كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَ إِلَيْكَ مَا كَانُوا  
إِلَيْا مَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

وَقَلَ أَدْعُوكَ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ  
فَلَمْ يَسْتَحِبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ  
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٨﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ  
أَلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٩﴾

66. Дар он рӯз ҳамаи дaloил [ва баҳонахое, ки барои тавҷеҳ доранд] az онон пинҳон мегардад ва az [шиддати азоб az ҳоли] яқдигар намепурсанд

67. Аммо касе, ки тавба кунад ва имон оварад ва кори шоиста анҷом дихад, умед аст, ки az растагорон бошад

68. Ва Парвардигорат ҳар чи бихоҳад, меофаринад ва [ҳар киро бихоҳад ба парастиш ва паёмбари] бармегузинад. Мушрикон ихтиёре надоранд [ки дар ин маврид эътиroz кунанд]. Аллоҳ таоло мунаzzâҳ ва бартар аст az он чи бо Ӧ шарик медонанд

69. Ва Парвардигорат он чи дар синаҳояшон пинҳон мекунанд ва он чи ошкор месозанд, [ҳамаро] медонад

70. Ва Ӧ Аллоҳ таоло аст, ки ҳеч маъбуде [бар ҳақ] чуз Ӧ нест. Ситоиш дар дунёву охират барои Ӧст ва ҳукм [-у фармонравой низ] az они Ӧст ва [ҳамагӣ] ба сӯи Ӧ бозгарданда мешавед

71. [Ба мушрикон] бигӯ: «Ба ман бигӯед, агар Аллоҳ таоло [торикии] шабро то rӯзи қиёмат бар шумо поянда гардонад, кадом маъбуд ба чуз Аллоҳ таоло бароятон равшани меоварад? Оё [сухани ҳақро] намешувавед?

فَعَيْتُ عَلَيْهِمْ أَلَّا تَبَأءُ يَوْمَيْدِ  
فَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ﴿٢٦﴾

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ  
صَلِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ  
الْمُفْلِحِينَ ﴿٢٧﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا  
كَانَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ  
وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٨﴾

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِّيْنُ صُدُورُهُمْ  
وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿٢٩﴾

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ  
فِي الْأُولَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾

فُلْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
الْأَيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ  
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضَيَّعَةً  
أَقْلَأَ سَمْعُونَ ﴿٣١﴾

72. Бигү “Ба ман бигүед, агар Аллоҳ таоло [рўшнои] рўзро то рўзи қиёмат бар шумо поянда гардонад, кадом маъбуд ба ҷуз Аллоҳ таоло бароятон шабе меоварад, ки дар он ором бигиред? Оё [ин нишонаҳои қудрати илоҳиро] намебинед?

73. Ва Аллоҳ таоло аз раҳмати хеш шабу рўзро бароятон қарор дод, то дар шаб ором гиред ва дар рўз [талош кунед ва] аз бахшиши Ў [рўзй] бичўед ва бошад, ки сипос гузоред

74. Ва [ёд кун аз] рўзе, ки Аллоҳ таоло ба онон нидо медиҳад ва мегўяд: «Афроде, ки шарикони ман [дар парастиш] мепиндоштед, кучо ҳастанд?»

75. Ва аз ҳар уммате гувоҳе бармегузинем [ки паёмбари онон аст ва дар мавриди куфрашон шаҳодат медиҳад]. Сипас ба онон мегўем: «Далели [куфру ширки] хешро биёваред», пас, медонанд, ки ҳақ аз они Аллоҳ таоло аст ва дурӯғҳое, ки мебофтанд [ва он чи мушрикона мепарастидан], маҳву нобуд гаштааст

76. Қорун аз қавми Mōсо буд, аммо бар онон фахрфурӯшӣ намуд ва аз ганчина он қадар ба вай дода будем, ки [ҳатто] ҳамли калидҳояш барои гурӯҳе неруманд мушкил буд. Ҳангоме ки [мардуми] қавмаш ба ў гуфтанд: «[Ба хотири сарватат чунин мағруру] сармаст набош. Бе тардид, Аллоҳ таоло сармastonро дўст намедорад

فَلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
أَنَّهَا رَسْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ  
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِأَيْلِ  
شَكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ﴿٧٦﴾

وَمَنْ رَحْمَتَهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْ  
وَالْهَمَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ  
شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٨﴾

وَنَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا  
هَا تُوْ بُرْهَنَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّا لَنْ  
لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَعْتَرُونَ ﴿٧٩﴾

\*إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ  
فَبَعَدَ عَلَيْهِمْ وَعَانِيهِ مِنَ الْكُنُوزِ  
مَا إِنَّ مَقَاتِحَهُ وَلَنْتَنُوا بِالْعَصْبَةِ أُولَئِ  
الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٨٠﴾

77. Ва бо он чи Аллоҳ таоло ба ту бахшидааст, [савоби] сарои охиратро бичўй ва [дар айни ҳол] баҳраатро аз [зиндагии] дунё низ фаромӯш накун ва чунон ки Аллоҳ таоло ба ту некӣ кардааст, ту низ [ба бандагонаш] некӣ кун ва ҳаргиз дар пайи табаҳкорӣ [ва фасод] дар замин набош. Бе тардид, Аллоҳ таоло муфсидонро дӯст намедорад»

78. [Қорун] гуфт: «Он чи ба ман дода шуда, дар натиҷаи [кудрату] донишест, ки назди ман аст». Оё намедонист, ки Аллоҳ таоло наслҳоеро пеш аз вай нобуд карда буд, ки аз ў нерумандтар ва сарватмандтар буданд? Ва [рӯзи қиёмат] аз муҷrimон дар бораи гуноҳонашон суол намешавад [зоро Аллоҳ таоло ҳамаро медонад]

79. Он гоҳ Қорун бо [тачаммулоту] зинатҳояш дар баробари қавмаш зоҳир шуд. Афроде [аз атрофиёни ў], ки хостори зиндагии дунё буданд, гуфтанд: «Эй кош, ҳаммонанди он чи ба Қорун дода шудааст, мо низ доштем. Воқеан, ў баҳраи бузурге [аз моли дунё] дорад»

80. Аммо касоне, ки дониш [-и ҳақиқӣ] ёфта буданд, гуфтанд: «Вой бар шумо! Барои касе, ки имон овардааст ва корҳои шоиста мекунад, савоби илоҳӣ беҳтар аст ва ин [сухан]-ро касоне ба ҷуз шикебоён намепазиранд»

وَابْتَغْ فِيمَا أَئْتَكَ اللَّهُ الْدَّارَ  
أَلَّا خَرَّةٌ وَلَا تَنْسَ تَصْبِيَكَ مِنَ  
الْدُّنْيَا وَأَخْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَنْجُعْ الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنِّي  
أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ  
قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ  
مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُنْسَلِّ  
عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْجَنِّيْمُونَ ﴿٧٨﴾

فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيَّتِهِ قَالَ  
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
يَلَيْكُنَّ لَّنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونٌ إِنَّهُ  
لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُنُ  
ثَوَابُ اللَّهِ حَيْثُ لَمْنَ عَامَّ وَعَيْلَ  
صَلِحَّا وَلَا يُنَقَّلُهُمْ إِلَّا  
الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

81. Он гоҳ Қорунро ҳамроҳи [хонааш дар замин фуру бурдем, пас, ҳеч гурӯҳе надошт, ки дар баробари [азоби] Аллоҳ таоло ёриаш кунанд ва [худ низ] натавонист ба хештан ёрӣ расонад

82. Ва қасоне, ки дирӯз орзу мекарданд, ба ҷойи ў бошанд, бомдод [-и рӯзи баъд] мегуфтанд: «Вой бар мо! Гӯй Аллоҳ таоло аст, ки [неъмату] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад густурда медорад ва [ё] танг мегирад. Агар Аллоҳ таоло бар мо миннат наниҳода буд, ҳатман, моро [низ ба сазои суханонамон ба жарфои замин] фурӯ мебурд. Эйвой! Гӯй кофирон ҳаргиз раstagor намешаванд

83. Ин сарои охиратро [фақат] барои қасоне қарор медиҳем, ки ҳоҳони гарданкаший ва фасод дар замин нестанд ва саранҷоми нек аз они парҳезкорон аст

84. [Рӯзи қиёмат] Ҳар ки некӣ биёварад, [подошо] беҳтар аз он ҳоҳад дошт ва ҳар ки бадӣ биёварад, [бидонад, ки] қасоне, ки корҳои ношоиста кардаанд, ҷуз [ба миқдори] он чи мекарданд, қайфар намебинанд

فَخَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا  
كَانَ لَهُ وَمِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُهُ وَمِنْ  
دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ  
الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ وَ  
يَالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُ اللَّهُ  
يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مِنَ اللَّهِ  
عَلَيْنَا لَحْقَ فِتْنَةٍ وَيُكَانُ لَهُ  
يُنْلِحُ الْكُفَّارُونَ ﴿٨٢﴾

تَلْكَ الظَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ  
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا  
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا  
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُبْحَرُ  
الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

85. Ҳамон [Парвардигоре], ки Қуръонро [нозил намуд ва таблиғашро] бар ту воҷиб кард, ҳатман, туро ба ҷойгоҳат [дар Макка] бозмегардонад. Бигӯ: «Парвардигорам беҳтар медонад, чи касе ҳидоят овардааст ва чи касе дар гумроҳии ошкор аст»

86. Ва [пеш аз биъсат] ту орзу надоштӣ, ки ин китоб [-и осмонӣ] бар ту нозил шавад. [Ин набуд] Магар раҳмате аз ҷониби Парвардигорат. Пас, ҳаргиз пуштибони кофирон набош

87. Ва мабодо [кофирон] туро аз [таблиғи] оёти илоҳӣ – пас аз он ки бар ту нозил шуд – боздоранд! Ва [мардуимро] ба сӯйи Парвардигорат даъват кун ва ҳаргиз аз мушрикон набош

88. Ва маъбуди дигаре бо Аллоҳ таоло [ба ниёиш] нахон. Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест. Ҳама чиз фанопазир аст, магар [зоти ҷовид ва] рӯйи Ӯ. Фармонравой [танҳо] аз они Ӯст ва [рӯзи қиёмат ҳамагӣ] ба пешгоҳаш бозгардонда мешавед

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْقُرْءَانَ  
لَرَأَدَكُمْ إِلَى مَعَادٍ فَلَرَبِّ أَعْلَمُ بَعْدَ  
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٌ ﴿٨٦﴾

وَمَا كُنْتَ تَرْجُواً أَن يُلْقَى إِلَيْكُمْ  
الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَلَا  
تَكُونُنَّ طَهِيرًا لِّلْكُفَّارِينَ ﴿٨٧﴾  
وَلَا يَصُدِّكُمْ عَنِ اِيمَانِ اللَّهِ بَعْدَ  
إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَآذَنْنَا إِلَيْكُمْ  
وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾

وَلَا تَنْدُعُ مَعَ أَنَّهَا إِلَهٌ مَا خَرَّ لَكَ  
إِلَهٌ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا  
وَجْهُهُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٨٩﴾

## Сураи Аңқабут

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим

2. Оё мардум пиндоштаанд, ҳамин ки [ба забон] бигүянд: «Имон овардем», оноро [ба ҳоли худ] вомегузоранд ва озмуда намешаванд?

3. Ва ба ростй касонеро, ки пеш аз онон буданд, низ озмудем ва то Аллоҳ таоло касонеро, ки [дар бораи имонашон] рост гуфтаанд, бозшиносад ва дурӯғгӯёнро [низ] маълум гардонад

4. Оё касоне, ки корҳои ношоиста кардаанд, пиндоштаанд, ки метавонанд аз Мо пешӣ бигиранд [ва аз азобамон бигурезанд]? Чи бад доварӣ мекунанд!

5. Ҳар ки ба дидори Аллоҳ таоло умед дорад, [бидонад, ки] ваъдаи Аллоҳ таоло, ҳатман, хоҳад омад ва ў шунавову доност

6. Ва ҳар ки [дар роҳи ҳақ] бикӯшад, ба суди хеш кӯшидааст. Бе тардид, Аллоҳ таоло аз ҷаҳониён бениёз аст

آلَمْ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ  
يَقُولُوا إِعْمَانًا وَهُمْ لَا يُفَتَّنُونَ ٤٦

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٤٧

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسِّقُونَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ٤٨

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ  
اللَّهِ لَا يَنْزَهُ عَنْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤٩

وَمَنْ جَاهَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ٥٠

7. Ва касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, яқинан гуноҳонашонро мезудоем ва ононро ба беҳтар аз он чи кардаанд, подош медиҳем

8. Ва ба инсон супориш кардем, ки ба падару модарааш некӣ намояд ва [гуфтем]: «Агар он ду кӯшиданд, то чизеро, ки ту ба он донише надорӣ шарики Ман созӣ, пас, аз онҳо итоат макун. Бозгаштатон ба сӯи Ман аст, он гоҳ шуморо аз [ҳақиқати] он чи мекардед, огоҳ хоҳам кард

9. Ва касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, албатта, ононро дар [зумраи] шоистагон дармеоварем

10. Ва бархе аз мардум ҳастанд, ки мегӯянд «ба Аллоҳ таоло имон овардем». Аммо ҳангоме ки дар роҳи Аллоҳ таоло озор мебинанд, озори кофирионро ҳамчун азоби Аллоҳ таоло [саҳту ҷонкоҳ] медонанд [ва аз имонашон даст мекашанд] ва агар аз сӯйи Парвардигорат пирӯзӣ [ва кушоише бароятон] пеш ояд, мегӯянд: «Бе тардид, мо [ниز] бо шумо ҳамроҳ будем». Оё Аллоҳ таоло ба он чи дар дилҳои ҷаҳониён аст, донотар нест?

11. Ва ба ростӣ, Аллоҳ таоло касонеро, ки имон овардаанд, ба хубӣ мешиносад ва яқинан, мунофиқонро [ниز] мешиносад

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَنَكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَالدِّيَهِ حُسْنًا  
وَإِنْ جَاهَهَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحَاتِ ﴿٨﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ  
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ  
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ جَاءَ  
نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا  
مَعَكُمْ أَوْ لَيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِنَا فِي  
صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَلَيَعْلَمَنَّ السُّتْفَقِينَ ﴿١٠﴾

12. Ва касоне, ки куфр варзиданд, ба касоне, ки имон оварданд, мегуфтанд: «Аз роҳи мо пайравӣ кунед, ва ҳатман, бори гуноҳонатонро ба уҳда мегирим», вали онон ҳаргиз чизе аз гуноҳони эшонро бар уҳда наҳоҳанд гирифт. Ба ростӣ, ки онон дурӯғгӯ ҳастанд

13. Ва, ҳатман, бори сангини [гуноҳи] худ ва борҳои сангин [-и гуноҳи пайравон]-ашонро ҳамроҳи бори сангини худ ба дӯш хоҳанд кашид ва яқинан, рӯзи қиёмат дар мавриди дурӯғхое, ки мебофтанд, бозҳост ҳоҳанд шуд

14. Ва Мо Нуҳро ба сӯи қавмаш фиристодем ва ў нуҳсаду панҷоҳ сол дар миёни онон буд. Он гоҳ, дар ҳоле ки ситамгор [-у кофир] буданд, тӯфон [-и сангин] ононро фаро гирифт

15. Пас ў [Нуҳ] ва сарнишинони киштиро начот додем ва он [киштий]-ро нишонае барои [ибрат гирифтани] ҷаҳониён қарор додем

16. Ва [ёд кун аз] Иброҳим он гоҳ ки ба қавмаш гуфт: «Аллоҳро бипарастед ва аз Ў парво кунед, [ки] агар бидонед, ин кор бароятон беҳтар аст

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
أَتَيْعُوا سَبِيلَنَا وَلَنُحِمِّلْ  
خَطَابَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِيلِنَ مِنْ  
خَطَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ  
لَكَذِيبُونَ ﴿٢﴾

وَلَيُحِمِّلُنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ  
أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْكِلُنَ يَوْمَ الْقِيَمةَ  
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ  
فَلَبِقَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ  
عَامًا فَأَخَذَهُمُ الظُّوفَافُ وَهُمْ  
ظَالِمُونَ ﴿٤﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ أَلْسَفِينَةَ  
وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا  
اللَّهَ وَأَنْتُوْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

17. Җуз ин нест, ки ба чойи Аллоҳ таоло шумо фақат бутхое [аз сангу чуб]-ро мепарастед ва [бо ин кор ба Аллоҳ таоло] дурӯғ мебандед. Дар ҳақиқат, касонеро, ки шумо ба чойи Аллоҳ таоло мепарастед, ихтиёри рӯзиатонро надоранд, пас, [неъмату] рӯзиро танҳо аз пешгоҳи Аллоҳ таоло талаб кунед ва Ўро бипарастед ва шукри Ўро ба ҷо оваред [ки] ба сӯйи Ў бозгардонда мешавед

18. Ва [эй мушрикон] агар шумо [Мұхаммадро] дурӯғгү бидонед, [ашиб нест] бе тардид, бархе аз умматҳои пеш аз шумо низ [паёмбарони илоҳиро] дурӯғгү ангоштанд. Ва паёмбар вазифаे ҷуз расонидани ошкори [ваҳай] надорад»

19. Оё надиданд, ки Аллоҳ таоло чи гуна оғаринишро оғоз мекунад, сипас онро [пас аз марғаш] бозмегардонад? Ҳатман, ин кор барои Аллоҳ таоло осон аст

20. [Эй паёмбар, ба кофирон] бигү: «Дар замин гардиш кунед ва бингаред, ки Аллоҳ таоло чи гуна оғаринишро оғоз кард, пас, [ба ҳамин сурат низ] зиндагии дигарро падид меоварад. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳар коре тавоност

21. Ў ҳар киро бихоҳад, азоб мекунад ва бар ҳар ки бихоҳад, раҳмат меоварад ва [ҳамагӣ] ба сӯяш бозгардонда мешавед

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْئَنَّا  
وَتَخْلُمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ  
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ  
وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوْلَهُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْمٌ مِّنْ  
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا  
الْبُلْغُ الْمُعْيَنُ ﴿١٨﴾

أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُنْدِيُ اللَّهُ الْحَكْمَ  
ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا  
كَيْفَ بَدَأَ الْحَكْمُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ  
النَّسَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ  
وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

22. Шумо - [на] дар замин ва на дар осмон – ҳаргиз нотавонкунандаи ӯ нестед ва чуз Аллоҳ таоло ҳеч корсозу ёваре надоред»

23. Ва касоне, ки ба оёти Аллоҳ таоло ва дидори ӯ куфр варзиданд, ононанд, ки аз раҳмати Ман маъюсанд ва азоби дардноке барояшон [дар пеш] аст

24. Он гоҳ ҷавоби қавми ў [Иброҳим] чуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ўро бикушед, бисӯзонед». Пас, Аллоҳ таоло аз оташ начоташ дод. Бе тардид, дар ин [раҳой аз оташ] барои гурӯҳе, ки имон меоваранд, нишонаҳоئ [барои ибрат гирифтан] аст

25. Ва [Иброҳим] гуфт: «Шумо ба ҷойи Аллоҳ таоло бутхое барои худ баргузидаед, ки [мояни дӯстӣ ва] муҳаббат миёни шумо дар зиндагии дунё бошад. Он гоҳ рӯзи қиёмат мункири яқдигар мешавед ва ҳамдигарро лаънат мекунед ва ҷойгоҳатон оташ аст ва ҳеч ёригаре наҳоҳед дошт»

26. Пас, Лут ба ў имон овард ва [Иброҳим] гуфт: «Ман ба сӯйи Парвардигорам [ба сарзамини Шом] ҳичрат мекунам. Бе тардид, ӯ шикастнопазири ҳаким аст»

وَمَا أَنْثُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا  
فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ  
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا يَأْتِيَنَا  
وَلِقَاءٌ هُوَ أَوْلَئِكَ يَبْسُوْا مِنْ رَحْمَةِ  
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَفَتُلُوْهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنْجَهَنَا اللَّهُ مِنْ  
النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

وَقَالَ إِنَّنَا أَخْتَدْنُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أَوْلَئِنَا مَوْدَةً بِيَنْتُكُمْ فِي الْحَيَاةِ  
أَلَّذِينَ لَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَلَيَلْعُنُ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٢٥﴾

\*فَأَمَّنَ لَهُ دُلُوطٌ وَقَالَ إِلَيْيِ مُهَاجِرٌ  
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَرِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

27. Ва Исҳоқу Яъқубро ба ў бахшидем ва миёни фарзандонаш нубувват ва китоб [-и осмонӣ] қарор додем ва подошашро дар ин дунё додем ва яқинан, ў дар охират [низ] аз шоистагон хоҳад буд

28. Ва [ёд кун аз] Лут ҳангоме ки ба қавмаш гуфт: «Воқеан, кори бисёр зиште меқунед, ки пеш аз шумо ҳеч як аз мардуми чаҳон анҷом надодааст

29. Оё бо мардон меомезед ва [ба қасди тачовуз ба мусофирон] роҳро мебандед ва дар маҷолиси худ муртакиби корҳои нописанд мешавед»? Пас, посухи қавмаш ҷуз ин набуд, ки гуфтанд: «Агар ростғӯй, азоби илоҳиро пеш овар»

30. [Лут] Гуфт: «Парвардигоро, маро дар баробари муфсидон ёрӣ кун»

31. Ва ҳангоме ки фиристодагони мо ба Иброҳим башорати [таваллуди писарашро] доданд, ба ў гуфтанд: «Мо сокинони шаҳри [Садум]-ро нобуд хоҳем кард, [чаро ки] бе тардид, мардуми он ҷо ситамгоранд»

32. [Иброҳим] Гуфт: «Лут низ дар он чост». Фариштагон гуфтанд: «Мо беҳтар медонем чи қасоне дар он ҷо ҳастанд. Ў ва хонаводаашро, ҳатман, наҷот хоҳем дод, магар ҳамсарав, ки аз бозмондагон [дар азоб] хоҳад буд»

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ رَبِيعَقُوبَ  
وَجَعَلْنَا فِي دُرْبَيْنِ الْأُبُوَةِ وَالْكَيْتَبِ  
وَعَاتَنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي  
الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَّالِحِينَ ﴿٧﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ  
لَتَأْثُرُونَ الْفَلَاحَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا  
مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

أَئِنَّكُمْ لَتَأْثُرُونَ الْرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ  
السَّبِيلَ وَلَا تُؤْثِرُونَ فِي نَادِيْكُمْ  
الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا  
أَنْ قَالُوا أَخْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنَّ  
كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٩﴾

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠﴾

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ  
بِالْبَشَرِيِّ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْنَا أَهْلَ  
هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا  
ظَلَمِيْنَ ﴿١١﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ  
بِمَنْ فِيهَا لَكُنْجِيَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا  
أَمْرَأَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَنِيْمِينَ ﴿١٢﴾

33. Ва чун фариштагони мо назди Лут омаданд, аз [тасаввури бешармии қавмаш нисбат ба] онон нигарон ва дилтанг шуд ва [фариштагон] гуфтанд: Натарс ва андухгин набош. Мо ту ва хонаводаатро, ҳатман, начот медиҳем, магар ҳамсаратро, ки аз бозмондагон [дар азоб] аст

34. Мо бар сокинони ин шаҳр – ба кайфари он ки нофармонӣ [ва гуноҳ] кардаанд – азобе аз осмон фурӯд меоварем»

35. Ва дар ҳақиқат, мо аз он шаҳр [-и вайроншуда] барои қасоне, ки меандешанд, нишона [ва ибрати] ошкоре бοқӣ гузоштем

36. Ва ба сӯйи [сокинони] Мадян бародарашон Шуайб [-ро фирситодем]. Ў гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро бипарастед ва ба рӯзи бозпасин умедин бошед ва дар замин ба фасод [ва табоҳӣ] нақӯшед»

37. Вале ўро дурӯғгӯ ангоштанд ва зилзила ононро фаро гирифт. Пас, дар хонаҳои худ ба рӯй афтоданд ва ҳалок шуданд

38. Ва [қавми] Од ва Самудро [низ ҳалок кардем] ва яқинан бархе аз хонаҳои [вайроншудаи] онон бароятон намоён аст. Ва шайтон корҳояшонро дар назарашон биёрост ва ононро аз роҳи [ҳақ] боздошт, дар ҳоле ки [нисбат ба ҳаққу ботил] бино буданд

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلًا لِّوَطًا سِقَاءَ  
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرَغًا وَقَالُوا لَا  
تَخْفَ وَلَا تَحْزُنْ إِنَّا مُنْجُونَ  
وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَكَ كَانَتْ مِنَ  
الْغَيْرِينَ ﴿٣٣﴾

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ  
رِجَزًا مِنَ السَّمَاءِ بِئْرًا كَانُوا  
يَفْسُدُونَ ﴿٣٤﴾

وَلَقَدْ تَرَكَنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَتَهَا لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾  
وَإِلَىٰ مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا فَقَالَ  
يَقُولُونَ أَعْبُدُو أَللَّهَ وَأَرْجُو أَلَيْمَ  
الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَنَهُمُ الْرَّجْفَةُ  
فَاصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾

وَعَادَا وَتَمُودَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ  
مَسَكِيْهِمْ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  
أَعْدَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ الْسَّبِيلِ  
وَكَانُوا مُسْتَنْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

39. Ва Қорун ва Фиръавн ва Ҳомонро [низ нобуд кардем] ва ба ростй, Мұсо бо далоили равшан наздашон омад, пас, онон дар сарзамин [-и Миср] саркашй кардан, вале [аз азоби илоҳӣ] пешй ногирифтанд [ва роҳи фирор надоштанд]

40. Пас, ҳар яке аз эшонро ба [кайфари] гуноҳашон азоб кардем. Пас, ба бархе аз онон борони санг фиристодем ва бархе дигарро бонги маргбор фурӯ гирифт ва бархеро дар замин фурӯ бурдем ва бархеро ғарқ кардем. Аллоҳ таоло ҳаргиз ба онон ситам накард, балки онон [худ] ба хештан ситам мекарданд

41. Масали касоне, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло дўстоне [аз сангу чӯб ва мурдагонро ба унвони шафоатгар] барои худ баргузидаанд, ҳамчун масали анқабут аст, ки хонаи [бедавомро паноҳгоҳи хеш] баргузидааст ва бе тардид, сусттарин хонаҳо хонаи анқабут аст. Агар [мушрикон ин ҳақиқатро] медонистанд, [бутҳоро ба парастиш намегирифтанд]

42. Яқинан, Аллоҳ таоло ҳар он чиро ба ҷойи Ў [ба парастиш] меҳонанд медонад ва Ў шикастнопазири ҳаким аст

43. Ин масалҳоро барои мардум мезанем ва ҷуз доноён касе онҳоро дарнамеёбад

وَقَرْوَنَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَنْ وَلَقَدْ  
جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ  
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
سَيِّقِينَ ﴿٦١﴾

فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَئْبَهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ  
أَخَذَنَاهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ  
خَسَعَنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ  
أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ  
يَظْلِمُونَ ﴿٦٢﴾

مَثْلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أُولَيَاءَ كَمَثْلِ الْعَنْكَبُوتِ أَخَذَتْ  
بَيْتَانَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْثَ  
الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ أَعَزِيزٌ  
الْحَكِيمُ ﴿٦٤﴾

وَتَلَقَّ الْأَمْتَلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا  
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿٦٥﴾

44. Аллоҳ таоло осмонҳо ва замиро ба ҳақ оғарид. Бе тардид, дар ин [оғариниш] барои мӯъминон нишонае аз қудрати илоҳӣ] аст

خَلَقَ اللَّهُ أَللَّهُمَّ سَوْتَ وَالْأَرْضَ  
بِالْحُكْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً  
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

45. [Эй паёмбар] Он чиро аз ин китоб бар ту ваҳӣ шудааст, тиловат кун ва намоз барпо дор. Ба ростӣ, ки намоз инсонро аз гуноҳ ва зишткорӣ бозмодорад ва, албатта, ёди Аллоҳ таоло [аз ҳар коре] болотар аст ва Аллоҳ таоло медонад, ки чи мекунед

46. [Эй мӯъминон] Бо аҳли китоб ҷуз ба беҳтарин шева баҳсу мунозира нақунед, магар қасоне аз онон, ки ситам карданд [ва бо шумо ба ҷанг браҳостанд] ва бигӯед: «Мо ба тамоми он чи [аз сӯи Аллоҳ таоло] бар мо ва шумо нозил шудааст, имон овардаем ва маъбуди мо ва шумо яkest ва мо таслими [фармони] Ӯ ҳастем»

أَتُلُّ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ  
وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الْصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ  
أَكْثَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

47. Ва бад-ин гуна [ки ба паёмбарони пешин китоби осмонӣ фурӯғиристодем] ин китобро [низ] бар ту нозил кардем, пас, қасоне, ки [пеш аз ту] ба онон китоб [-и осмонӣ] додем, ба ин [Қуръон низ] имон меоваранд ва аз инон [мушрикон] қасоне ҳастанд, ки ба он имон меоваранд ва ҷуз кофирон [касে] оёти Моро инкор намекунад

\*وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا  
بِالْقَوْلِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْهُمْ وَقُولُوا عَامَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ  
إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا  
وَإِلَهُكُمْ وَاحْدُ وَحْنُ لَهُ  
مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

48. Ва пеш аз [нузули] Қуръон ту [ҳаргиз] ҳеч китобе намехондӣ ва бо дasti худ чизе наменавиштӣ, вагарна, ҳатман, ботиландешон [дар бораи ҳақиқати паёмбариат] тардид мекарданд

وَكَذَلِكَ أَنَّا لَيْكَ الْكِتَابَ  
فَالَّذِينَ ءاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ  
بِهِ وَمَنْ هَنُولَآءَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ  
وَمَا يَجْحُدُ بِيَقِينِنَا إِلَّا  
الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

وَمَا كُنَّتْ تَشْتُرُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ  
كِتَابٍ وَلَا نَحْنُ وَلَا يَمِينِنَا إِذَا  
لَأَرَيَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

49. Балки он [китоб муштамил бар] оёти равшанест, ки дар синаи донишварон [-и мұмымын] чой дорад ва қуз ситамгорон [-и мушрик касе] оёти Моро инкор намекунад

50. Ва [мушрикон] гүфтанд: «Чаро мұғизоте аз сүи Парвардигора бар ү нозил нашудааст»? Бигү: «Мұғизот назди Аллоҳ таоло аст [ва ба фармони Ү нозил мешавад] ва ман фақат бимдиҳандаи ошкорам»

51. Оё барояшон коғый нест, ки МұҚуръонро бар ту нозил кардем, ки [пайваста] бар онон хонда мешавад? Бе гумон, дар ин [Қуръон] барои мардуме, ки имон меоваранд, раҳмату панд аст

52. Бигү: «Ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло миёни ману шумо гувоҳ аст. Ү он чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст, медонад ва қасоне, ки ба ботил гаравидаанд ва ба Аллоҳ таоло күфр варзидаанд, ононанд, ки зиёнкоранд»

53. Ва [мушрикон] ба шитоб аз ту дархости азоб мекунанд ва агар мавъиди муқарраре [дар кор] набуд, яқинан, азоби [илоҳи] ба [суроги] онон меомад ва [саранчом] дар ҳоле ки ғофиланд, ногаҳон ба суроғашон ҳоҳад омад

54. Ва [мушрикон] ба шитоб аз ту дархости азоб мекунанд, ва яқинан, дузах бар коғирон ихота дорад

بَلْ هُوَ إِنَّمَا يَنْهَا فِي صُدُورِ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ  
بِإِيمَانِهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ إِيمَانٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا إِنَّمَا إِيمَانُهُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

أَوْلَمْ يَكْنِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ  
الْكِتَابَ يُتَّلَقَ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَرْحَمَةً وَذُكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

فُلَّ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنَ وَبَيِّنَكُمْ  
شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي أَسْمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا بِالْبَطْلِ  
وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَلَئِكَ هُمْ  
الْخَسِرُونَ ﴿٥٢﴾

وَيَسْعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا  
أَجْلُ مُسَمَّ لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
وَإِنَّمَا تَنْهَمُ بَعْثَةً وَهُمْ لَا  
يَشْرُونَ ﴿٥٣﴾

يَسْعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ  
لِمُحِيطَةٍ بِالْكُفَّارِينَ ﴿٥٤﴾

55. Рүзе, ки азоб аз болои сару зери поящон ононро фаро мегирад ва [Аллоҳ таоло ба онон] мефармояд: «[Кайфари] Он чиро анчом медодед, бичашед

56. Эй бандагони ман, ки имон овардаед, бе гумон, замини Ман густарда аст [пас, барои раҳой аз фишори мушрикон ҳичрат кунед] ва танҳо Маро парастед»

57. Ҳар касе чашандай [таъми] марг аст; он гоҳ ба сӯи Мо бозгардонда мешавед

58. Ва касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анчом додаанд, ҳатман, ононро дар ғурфаҳое аз биҳишт чой медиҳем, ки ҷойборҳо аз зери он ҷорӣ аст. Ҷовидона дар он хоҳанд монд. Чи нақуст подоши амалкунандагон!

59. [Ҳамон] Касоне, ки шикебоӣ варзиданд ва танҳо бар Парвардигорашон таваккал мекунанд

60. Ва чи бисёр ҷондороне, ки [наметавонанд] рӯзии худро ҳамл [ё захира] кунанд. Аллоҳ таоло ба онҳо ва шумо рӯзӣ медиҳад ва ӯ шунавову доност

61. Ва агар аз онон [мушрикон] бипурсӣ: «Чи касе осмонҳо ва заминро оғарифда ва хурshedу моҳро ба хидмат [-и инсон] гумоштааст?». Мусалламан, мегӯянд: «Аллоҳ таоло. Пас, чи гуна [аз ҳақ] рӯйгардон мешаванд?

يَوْمَ يَعْشَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ  
وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا  
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

يَعِبَادِي الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّ أَرْضَ  
وَسِعَةً فَإِنَّى فَأَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا  
تُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَنَبَوَّنَّهُم مِّنْ أَنْجَنَةٍ عُرْفَانَجِرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيْنَ فِيهَا  
نَعْمَ أَجْرُ الْعَمِيلِيْنَ ﴿٦٩﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٧٠﴾

وَكَأَيْنَ مِنْ ذَاهِي لَا تَحْمُلُ رِزْقَهَا  
اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ ﴿٧١﴾

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿٧٢﴾

62. Аллоҳ таоло [неъмату] рўзиро бар ҳар ки бихоҳад густурда медорад ва [ё] танг мегирад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

63. Ва агар аз онон билурсй: «Чи касе аз осмон борон фиристод ва ба василаи он заминро – пас аз хушкӣ ва хазонаш – зинда кард»? Мусалламан, мегӯянд: «Аллоҳ таоло». Бигӯ: «Ҳамду ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло аст», балки бештарашон [дар ин нишонаҳо] намеандешанд

64. Ва ин зиндагии дунё [чизе] ҷуз саргармӣ ва бозича нест ва бе тардид, сарои охират зиндагонӣ [-и ростин] аст. Агар [кофирон ин ҳақиқатро] медонистанд [ба дунё дилбаста намебуданд]

65. Вақте [мушрикон] дар киштӣ савор мешаванд, Аллоҳро бо ихлос меҳонанд, аммо чун ононро ба хушкӣ мерасонад ва [аз хатари ғарқ шудан] мераҳонад, он гоҳ [боз ҳам] ширк меварзанд

66. [Чунин мекунанд] То нисбат ба неъматҳое, ки ба эшон додаем, носипосӣ кунанд ва [аз лаззатҳои зиндагии дунё] баҳраманд бошанд. Пас, ба зудӣ [саранҷоми дарнокашонро] хоҳанд донист

۶۲. اللَّهُ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَا مَأْتَهُ فَأَحْيِنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۶۳

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَأَعْبُدُهُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۶۴

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا تَجَنَّبُوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشَرِّكُونَ ۶۵

لَيَكُفُرُوا بِمَا أَنْتَ نَهَيْنَاهُمْ وَلَيَتَمَسَّكُوا بِفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۶۶

67. Оё надидаанд, дар ҳоле ки мардум первомунашон [гирифтори қатлу ғорат ҳастанд ва] мавриди дастбурд қарор мегиранд, Мо ҳарами амне [барои мардуми Макка] падид овардем? Оё [боз ҳам] ба [бутҳои] ботил имон меоваранд ва нисбат ба неъмати Аллоҳ таоло носипосӣ мекунанд?

68. Ва кист ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ё ҳақро – он гоҳ ба ў мерасад – дурӯғ меангорад? Оё дар дузах ҷойгоҳе барои кофирон нест?

69. Касоне, ки дар роҳи [хушнудии] Му мекӯшанд, ҳатман, ба роҳҳои хеш ҳидояташон мекунем ва бе тардид, Аллоҳ таоло бо нақукорон аст

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا إِمَّا  
وَيُتَحَظَّفُ الْكَافِرُونَ مِنْ حَوْلِهِمْ  
أَفِي الْأَطْلَلِ يُؤْمِنُونَ وَبِينَمَا اللَّهُ  
يَكُنُّ رُونَ ﴿٦٧﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحُقْقِ لَمَّا جَاءَهُ  
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْوَنِيٌّ  
لِلْكُفَّارِينَ ﴿٦٨﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهَا لَهُمْ  
سُبْلَانَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

## Сураи Рум

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим

آلـم

2. Румиён [дар чанг бо Форс] шикаст хўрданд

غُلَيْبَتِ الرُّؤْمُ ⑤

3. Дар наздиктарин сарзамин [марзи Шом бо Форс] ва онон пас аз шикасташон [дар набарди дигаре] пирӯз хоҳанд шуд

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ

غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ⑥

4. Дар чанд соли [оянда]. Чи қабл ва чи баъд ин [пирӯзӣ сарриштаи] кор дар ихтиёри Аллоҳ таоло аст ва дар он рӯз муъминосон шодмон мегарданд

فِي يَضْعِفُ سَبْنِينَ لِلَّهِ الْأَكْمَرُ مِنْ قَبْلِ

وَمِنْ بَعْدِهِمْ يَعْزِزُ

الْمُؤْمِنُونَ ⑦

5. [Ин шодӣ] ба хотири ёрӣ расонидани Аллоҳ таоло [ба аҳли китоб] аст ва ӯ ҳар киро бихоҳад, ёрӣ мекунад ва ӯ шикастнопазири меҳрубон аст

يَصْرِيرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَتَّأْمِئُ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

6. [Ин пирӯзӣ] Ваъдаи Аллоҳ таоло аст [ва] Аллоҳ таоло ҳаргиз аз ваъдаи худ тахаллуф намекунад, вале бештари мардум намедонанд

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ⑨

7. Онон фақат зоҳире аз зиндагии дунёро медонанд ва аз охират тоғифланд

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ⑩

8. Оё бо худ намеандешанд, ки Аллоҳ таоло осмонҳо ва замин ва он чиро, ки миёни онҳост, ҷуз ба ҳақ ва барои муддати муайяне наофаридааст? Бе тардид, бисёре аз мардум ба дидори Парвардигорашон [дар қиёматро] бовар надоранд

9. Оё [мушрикон] дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд саранчоми қасоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна будааст? Онҳо бисёр нерумандтар аз инон буданд ва заминро [барои қишоварзӣ ва ободкорӣ] беш аз инон дигаргун сохтанд ва обод карданд ва паёмбаронашон бо далоили равshan ба суроғашон омаданд [аммо онон инкор карданд ва нобуд шуданд]. Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он набуд, ки ба эшон ситам кунад, балки онон худ ба хештан ситам мекарданд

10. Он гоҳ саранчоми қасоне, ки бадӣ карда буданд, бисёр бадтар шуд, ҷаро ки оёти Аллоҳро дурӯғ меангаштанд ва онҳоро ба тамасхур мегирифтанд

11. Аллоҳ таоло оғаринишро оғоз мекунад, сипас онро [пас аз маргаш] бозмегардонад, он гоҳ [дар қиёмат ҳамагӣ] ба сӯяш бозгардонда мешавед

12. Рӯзе, ки қиёмат барпо гардад, гунаҳгорон [аз раҳмати илоҳӣ] ноумед мешаванд

أَوْلَمْ يَتَكَبَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا حَلَقَ  
أَلَّا هُنَّ الْمُسْنَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَا يَنْهَا  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ  
كَثِيرًا مِنَ الظَّالِمِينَ يُلْقَى إِلَيْهِمْ  
لَكَفِرُوْنَ ﴿٨﴾

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَثَارُوا  
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنَا  
عَمَرُوهَا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ  
يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاطُوا  
السُّوَّاً أَنَّ كَدَّبُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ  
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

اللَّهُ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ  
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَيِّلُ  
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

13. [Дар он рўз] Мушрикон аз байни маъбудони худ [ки мепарастиданد] ҳеч шафоатгаре наҳоҳанд дошт ва нисбат ба маъбудонашон [ки онҳоро ҳамтои Аллоҳ таоло қарор дода буданд] куфр меварзанд

14. Рўзе, ки қиёмат барпо гардад, [мардум бар асоси корҳояшон] аз яқдигар чудо мешаванд

15. Аммо касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анчом додаанд, дар бўстоне [аз биҳишт] шодмон мегарданд

16. Ва аммо онон, ки куфр варзиданд ва оёти Мо ва дидорамон дар охиратро дурӯf ангоштанд, ион эҳзоршудагон дар азобанд

17. Пас, Аллоҳро ба покӣ ситоиш кунед, он гоҳ ки ба шаб дармеоед ва он дам, ки ба субҳ мерасед

18. ва асргоҳон ва ҳангоме ки ба нимрӯз мерасед ва ҳамду ситоиш дар осмонҳо ва замин аз они Ўст

19. Ў [мавҷуди] зиндаро аз [моддаи] бечон [нутфа] падид меоварад ва [моддаи] бечонро аз [мавҷуди] зинда хориҷ месозад ва заминро – пас аз хушкӣ ва хазонаш – зинда месозад ва [шумо низ рӯзи қиёмат] инчунин барангехта мешавед

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شَرَكَاهُمْ  
شُفَعَةٌ وَكَانُوا يُشْرِكُونَ بِهِمْ

كُفَّارٍ ۚ ۱۳

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ مِيزِنٍ

يَنَفَّرُونَ ۖ ۱۴

فَإِنَّمَا الظَّنِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

يُجْهَرُونَ ۖ ۱۵

وَإِنَّمَا الظَّنِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا  
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي  
الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۖ ۱۶

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ  
تُصِّحُونَ ۖ ۱۷

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَعَشِيشًا وَحِينَ تُظَهِرُونَ ۖ ۱۸

يُخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرُجُ  
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ ۖ ۱۹

20. Ва аз нишонаҳои ӯ [ин] аст, ки шуморо аз хок оғарид, сипас инсонҳое шудед [ки таваллуди мисл кардед ва дар замин] пароканда гаштед

21. Ва дар нишонаҳои ӯ [ин] аст, ки барои шумо аз ҷинси ҳудатон ҳамсароне оғарид, то дар канорашон ором гиред ва миёнатон муҳаббату меҳрубонӣ падид овард. Бе гумон, дар ин [неъмат] барои хирадварzon нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

22. Ва аз нишонаҳои ӯ оғариниши осмонҳо ва замин ва ихтилофи забонҳо ва рангҳои шумост. Бе тардид, дар ин [умур] барои донишварон нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

23. Ва аз нишонаҳои ӯ хоби шумо дар шаб ва рӯз ва талошатон барои баҳрагарӣ аз баҳшиши Парвардигор [ва таъмини маош] аст. Бе гумон, дар ин умур барои онон, ки гӯши шунаво доранд, нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

24. Ва аз нишонаҳои ӯ [ин] аст, ки соиқаро барои биму умед нишонатон медиҳад ва аз осмон обе мефиристад ва заминро – пас аз хушкӣ ва ҳазонаш – бо он зинда месозад. Бе гумон, дар ин умур барои онон, ки меандешанд, нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

وَمِنْ عَائِتَهُ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ  
تَنَتَّشِرُونَ ﴿٢٦﴾

وَمِنْ عَائِتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تَنْسَكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴿٢٧﴾

وَمِنْ عَائِتَهُ خَلْقُ الْسَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَآخِلَافُ الْسَّمَاءِ كُمْ  
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّلْعَالِمِينَ ﴿٢٨﴾

وَمِنْ عَائِتَهُ مَتَامِكُمْ بِالْيَلِ  
وَالنَّهَارِ وَأَبْيَغَوْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَسْعَوْنَ ﴿٢٩﴾

وَمِنْ عَائِتَهُ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ حَوْفًا  
وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَيُنْحِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

25. Ва аз нишонаҳои ӯ [ин] аст, ки осмонҳо ва замин ба фармонаш барпост ва [рӯзи қиёмат] ҳангоме ки бо нидое шуморо аз замин фаро меҳонад, ногаҳон [ҳамагӣ аз гӯрҳо] берун меоед

26. Ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва замин аст аз они Аллоҳ таоло аст ва ҳамагӣ [таслиму] фармонбари ӯ ҳастанд

27. Ӯст, ки оғаринишро оғоз мекунад, сипас онро [пас аз маргаш] бозмегардонад ва ин кор барояш осонтар [аз оғариниши нахустин] аст ва бартарин васф дар осмонҳо ва замин барои Ӯст ва ӯ шикастнопазири ҳаким аст

28. [Эй mushrikon] Аллоҳ таоло барои шумо аз худатон мисоле меоварад: «Оё аз бардагонатон касе ҳаст, ки дар амвole ба шумо додаем, шарикатон бошад, чунон ки ҳар ду [дар бархӯрдорӣ аз он амвол] яксон бошед ва ҳамон тавр ки [ба хотири тасарруфи мол] аз якдигар бим доред, аз онон низ бим дошта бошед? [Ҳол ки чунин нест, пас, чаро бандагон ва маҳлӯқоти Аллоҳро бо ӯ шарик медонед]? Мо оятамонро барои касоне, ки меандешанд, ин чунин ба равшани баён мекунем

وَمِنْ عَائِتَهُ أَنْ تَقْعُومَ السَّمَاءُ  
وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ فُلَمْ إِذَا دَعَا كُلَّمْ  
دَعْوَةً مِنْ أَلْأَرْضِ إِذَا آتَنُمْ  
خَرْجُونَ ﴿٦٥﴾

وَلَهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ  
لَهُ وَقَبْنُونَ ﴿٦٦﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ التَّعْلُلُ الْأَعْلَى  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٦٧﴾

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ  
هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكْتُ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا  
رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  
تَخَافُونَهُمْ كَحِيفَتِكُمْ أَنفَسَكُمْ  
كَذَلِكَ نُفَاصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

29. [Далели ширк камбуди далоили тавхидй нест] Балки ситамгорон бидуни илму огоҳӣ аз ҳавою ҳаваси худ пайравӣ мекунанд, пас онро, ки Аллоҳ таоло гумроҳ кардааст, чи касе ҳидоят мекунад? Ва онон [дар баробари азоби илоҳӣ] ҳеч ёваре наҳоҳанд дошт

30. Пас, [эй паёмбар,] ҳақгароёна ва холисона ба ин дин рӯ овар. [Ин оини пок] Ислом аст, ки Аллоҳ таоло фитрати мардумро бар асоси он сиришта аст. Ҳеч тағиire дар оғариниши Аллоҳ таоло нест. Ин аст [роҳи рост ва] дини устувор, вале бештари мардум [ҳақиқатро] намедонанд

31. [Эй муъминон, ба даргоҳи Парвардигор тавба кунед ва] Ба сӯи ӯ бозгардед ва аз ӯ парво кунед ва намоз барпо доред ва аз мушрикон набошед

32. Аз қасоне [набошед], ки дар динашон тафриқа эҷод карданд ва даста-даста шуданд ва ҳар гурӯҳе ба он чи назди ҳеш доранд хушнуданд

33. Ҳангоме ки ба мардум [ранҷу] зиёне бирасад, зорикунон Парвардигорашибонро меҳонанд, сипас чун [Аллоҳ таоло] раҳмате аз ҷониби ҳеш ба онон бичашонад [ва гирех аз корашон бикшояд], он гоҳ гурӯҳе аз онон ба Парвардигорашибон ширк меоваранд

بَلِ أَتَبْعَثُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَ آمُهٌ  
يَعْرِفُ عِلْمًا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ  
اللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٦٩﴾

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِّذِينَ حَنِيفِينَ فِيظَرَتْ  
اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ  
الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

\*مُنَبِّئِينَ إِلَيْهِ وَأَنْتُمُ وَأَقِيمُوا  
الْأَصْلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿٧١﴾

مِنَ الَّذِينَ فَرَغُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا  
شَيَعِّلُ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ  
فَرِحُونَ ﴿٧٢﴾

وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ  
مُنَبِّئِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ  
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَرَبَّهُمْ  
يُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

34. То ба он чи ки ба онон додаем, носипосй кунанд. Пас, [аз лаззатҳои дуняви] бахра бигиред, ки ба зудӣ [натиҷаи кирдоратонро] хоҳед донист

35. Оё [дар китобҳои осмонӣ] далели муҳкаме бар онон нозил кардаем, ки аз [дурустии] он чи ба ӯ [Аллоҳ таоло] ширк варзишанд, сухан мегӯяд [ва ин корро таъиид мекунад]?

36. Вақте раҳмате ба мардум бичашонем, аз он хушнуд мегарданд ва агар ба сазои корҳое, ки мекарданд, ранҷу мусибате ба эшон бирасад, [аз раҳмати илоҳӣ] ноумед мешаванд

37. Оё надиданд, ки Аллоҳ таоло [неъмату] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад густурда медорад ва [ё] танг мегирад? Бе гумон, дар ин [кушоишу саҳти] барои мӯминон нишонаҳое [аз лутфу раҳмати Парвардигор] аст

38. Пас, ҳаққи [силаи раҳими] хешованд ва [садақа ва закоти] мустаманду дармондаро адо кун. Ин [кор] барои қасоне, ки [хушнудии] Аллоҳро металабанд, беҳтар аст ва ононанд, ки растагоранд

لَيَكُفِّرُوا بِمَا إِنْتَمْ بِهِمْ فَتَمَّعِرُوا

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنَا فَهُمْ

يَنْكَلِمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٢٥﴾

وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا

وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً إِنَّمَا قَدَّمُتُ

أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَنْفَطُونَ ﴿٢٦﴾

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَكِتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

فَإِنَّمَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ

وَأُولَئِنَّ أَلْسِيلٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

بُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

أَلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾

39. Он чи аз амвол [-и худ, ки ба қасд]- и рибо ба мардум медиҳед, то [бо пас гирифтани он ба мизони бештаре бар амволатон] афзун гардад, назди Аллоҳ таоло афзоиш намеёбад, ва[-ле] он чи барои хушнудии Аллоҳ таоло [ба унвони] закот мепардозед, [баракату афзоиш меёбад] ва [касоне, ки чунин мекунанд] инонанд, ки подошашон [назди Аллоҳ таоло] чанд баробар мегардад

40. Аллоҳ таоло аст, ки шуморо офорид ва рӯй дод, он гоҳ шуморо мемиронад ва боз [дар қиёмат] зинда мекунад. Оё дар миёни шариконатон касе ҳаст, ки чизе аз ин [корҳо]-ро анҷом дихад? Муназзаҳ аст Ӯ ва аз он чи бо Вай шарик месозанд, бартар аст

41. Ба сабаби гуноҳоне, ки мардум муртакиб шудаанд, фасод [-у табоҳӣ] дар хушкӣ ва дарё ошкор гаштааст, то [Аллоҳ таоло] ҷазои бархе аз аъмолашонро ба эшон бичашонад, бошад, ки [ба сӯйи ҳақ] бозгарданд

42. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Дар замин гардиш кунед, то бубинед саранҷоми касоне, ки пеш аз шумо буданд, чи гуна будааст. Бештари онон мушрик буданд [ва ба ҳамин сабаб ҳалок шуданд]»

وَمَا عَانَتُمْ مِنْ رِبَّا لَيَرُبُّ أَمْوَالِ  
أَنَّاسٍ فَلَا يَرُبُّ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
عَانَتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجَةَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴿٤١﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ  
ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحِيطُكُمْ هَلْ مِنْ  
شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ  
مِنْ شَئْوْنَ عَسْبَحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا  
يُنَشِّرُكُونَ ﴿٤٢﴾

ظَاهِرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْأَبْحَرِ بِمَا  
كَسَبَتْ أَيْدِيُّ أَنَّاسٍ لِيُذِيقُهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤٣﴾

فُلُّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ  
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٤﴾

43. Пас, ба сўи дини мустақим [ва пойдор] рўй овар, пеш аз он ки рўзе аз чониби Аллоҳ таоло фаро расад, ки бозгаште надорад. Дар он рўз [мардум] пароканда мешаванд [гурӯхе ба биҳишт мераванд ва гурӯхе ба дузах]

44. Ҳар ки куфр биварзад, куфраш ба зиёни [худи] ўст ва ҳар ки коре шоиста анчом диҳад, [биҳиштро] барои худ омода месозад

45. То [Аллоҳ таоло] касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анчом додаанд, аз фазли худ подош диҳад. Бе тардид, Ў кофиронро дўст намедорад

46. Аз нишонаҳои [кудрати] Ў ин аст, ки бодҳои башоратбахшро [бо муждана] мифиришад, то аз раҳмати хеш ба шумо бичашонад ва кишиҳо ба фармонаш равон шаванд, то аз бахшиши Ў [рўзӣ] бичӯед, бошад, ки сипос гузоред

47. Ва дар ҳақиқат, пеш аз ту [низ]паёмбаронеро ба сўи қавмашон фиристодем ва онон ба далоили равшан наздашон омаданд [вале онҳоро дурӯғ ангоштанд]. Сипас аз онон, ки муртакиби гуноҳ шуда буданд, интиқом гирифтем [ва муъминонро начот додем] ва ёрӣ додани [муъминон [ҳаққе] бар уҳдаи Мо буд

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ الْقَيْمَ من قَاتَلُ  
أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ

يَوْمَ إِذْ يَصَدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورُهُ وَمَنْ

عَمِلَ صَلِحًا فَإِلَّا نَفْسِهِمْ

يَنْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْكَفَرِينَ ﴿٤٥﴾

وَمَنْ عَاهَتِهِ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِ  
مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذْيِقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ  
وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ  
قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ  
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

48. Аллоҳ таоло аст, ки бодхоро равон мекунад ва [онҳо низ тудай] абрero ба ҳаракат дармеоваранд ва [Аллоҳ таоло] онҳоро чунон ки меҳоҳад дар [паҳнои] осмон мегустаронад ва ба сурати пораҳое дармеоварад ва боронро мебинӣ, ки аз миёни он [абрҳо] берун меояд ва чун [Парвардиғори меҳрубон] ин [борони ҳаётбахш]-ро ба ҳар як аз бандагонаш, ки бихоҳад фурӯборад, он гоҳ аст, ки шодмон мешаванд

49. Ва ҳатман, пеш аз он ки бар эшон биборад. [Оре] Пеш аз он ноумед буданд

50. Пас, ба осори раҳмати илоҳӣ бингар, ки чи гуна заминро пас аз хушкӣ ва ҳазонаш зинда мекунад. Ба ростӣ, Ўст, ки яқинан зиндагибахши мурдагон аст ва ӯ бар ҳар чизе тавоност

51. Агар бод [-и сӯзон]-е бифириstem ва он [киштзорҳояшон]-ро зард [-у пажмурда] бубинанд, ҳатман, аз он пас носипой мекунанд

52. Пас, [эй паёмбар] ту ҳаргиз наметавонӣ мурдагонро шунаво созӣ ва овои даъват [-и ҳақ]-ро ба гӯши карон бирасонӣ, он гоҳ ки онон пушт мекунанд ва рӯй мегардонанд

أَللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيَاحَ فَتُثْبِرُ  
سَحَابَةً فِي بَسْطَلَهٖ فِي السَّمَاءِ  
كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا  
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ  
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ  
عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يُبَلِّسِينَ ﴿٤٩﴾

فَانظُرْ إِلَىٰ أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ  
يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ  
لَمْحُى الْمُوَتَّىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

وَلِئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا  
لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْمَنَى وَلَا تُسْمِعُ  
الْأَصْمَمُ الْأُذْنَاءِ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

53. Ва ту роҳнамои кўрдилон аз гумроҳияшон нестай. Ту танҳо [сухани ҳақро] ба гӯши касоне мерасонӣ, ки ба оёти Мо имон доранд ва [дар баробари фармони Аллоҳ таоло] таслиманд

54. Аллоҳ таоло аст, ки шуморо аз [оби] беарзише офарида, сипас баъд аз нотавонӣ [даврони хурдсолӣ] нерумандӣ бахшид, он гоҳ пас аз нерумандӣ заъфу қуҳансолӣ падид овард. Ў ҳар чи бихоҳад, меофаринад ва Ў донову тавоност

55. Ва рӯзе, ки қиёмат барпо гардад, гунаҳгорон савганд ёд мекунанд, ки ҷуз соате [дар гӯр] диранг накардаанд. Онон [дар дунё низ] ин гуна ба инҳироф кашида мешуданд

56. Ва касоне, ки ба онон дониш ва имон дода шудааст, [ба гунаҳгорон] мегӯянд: «Бе тардид, шумо [бар асоси он чи] дар китоби Аллоҳ таоло [муқаддар будааст], то рӯзи растоҳез диранг кардаед. Пас, ин рӯзи растоҳез аст, аммо шумо намедонистед [ва инкораш мекардед]»

57. Дар он рӯз узроҳии касоне, ки ситам кардаанд, суде надорад ва аз онон дарҳости пузиш намешавад

وَمَا أَنْتَ بِهِدِ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ  
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا  
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣﴾

\*اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ  
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ  
الْقَدِيرُ ﴿٤﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ  
الْمُجْرِمُونَ مَا لَيْثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  
كَذَلِكَ كَأُولُو الْبَوْكُونَ ﴿٥﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأَيَّمَنَ  
لَقَدْ لَيْسُوكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمٌ  
الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ  
وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

فَيَوْمَ يُزَدِّ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مَعْذِرُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٧﴾

58. Ба ростй, ки дар ин Қуръон барои мардум аз ҳар гуна масале овардем ва агар нишонае [дар мавриди ростгӯият] барояшон биёварӣ, касоне, ки қуфр варзиданд, мегӯянд: «Шумо ботиландешоне беш нестед»

59. Аллоҳ таоло бар дилҳои касоне, ки [сухани ҳақро] намефаҳманд, ин гуна муҳр [-и ғафлат] мениҳад

60. [Эй паёмбар, бар озору такзиби мушрикон] Шикебо бош, [ки] ҳатман, ваъда [-и ёрӣ]-и Аллоҳ таоло ҳақ аст ва мабодо касоне, ки [ба растоҳез] бовар надоранд, туро аз шикебой боздоранд

وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ  
الْفُرْعَانِ مِنْ كُلِّ مَكَلٍ وَلِئِنْ  
جَعَثُتُمْ بِعَيْنَهِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنَّ أَنْتَ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٢٩﴾

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

فَأَصْبِرْ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا  
يَسْتَحْفِنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣١﴾

## لقمان

### Сураи Луқмон

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим

الْأَمَّ

2. Ин оёти китоби ҳаким аст

تِلْكَءَايِتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

3. [Ки] Ҳидоят ва раҳмате барои накукорон аст

هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ

4. Касоне, ки намоз барпо медоранд ва закот мепардозанд ва ба охират яқин доранд

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الرَّزْكَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ

5. Онон аз чониби Парвардигорашон аз ҳидояте бархӯрдоранд ва ононанд, ки растагоранд

أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِن رَّبِّهِمْ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

6. Ва аз мардум касе ҳаст, ки дар пайи сухани ёва аст, то [дигаронро] аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳ созад ва он [оёти равшангар]-ро ба тамасхур мегирад. Онон [ки рафторашон чунин аст], азоби хоркунанда [дар пеш] доранд

وَمَنْ أَنَّاسٍ مَن يَتَشَرَّى لَهُوَ

الْحَدِيثُ لِيُضَلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

بَعْيَرِ عِلْمٍ وَيَتَخَذَّلَهَا هُرُواً

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ

7. Ва ҳангоме ки оёти Мо бар ў хонда мешавад, мутакаббирона рўй мегардонад, гўё онро нашнида [ва] гўё дар гўшҳояш сангинй аст. Пас, ўро ба азобе дарднок башорат дех

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ مَا يَتَنَزَّلُ وَلَئِنْ  
مُسْتَكِبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ  
فِي أُذُنَّهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَدَابٍ  
أَلِيمٌ ﴿٧﴾

8. Бе тардид, касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анчом додаанд, боғҳои пурнеъмати [бихишт] барои эшон аст

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ  
الْتَّنِعِيمٌ ﴿٨﴾

9. Дар он чо ҷовидонанд. Ваъдаи Аллоҳ таоло рост аст ва ў шикастнопазири ҳаким аст

خَلِيلِيهِ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

10. Чунон ки мебинед, [Аллоҳ таоло] осмонҳоро бидуни сутун офарида ва дар замин кӯҳҳои устувор [-у муҳкаме] пайафканад, то [замини] шуморо наларzonад ва аз ҳар гуна чунбандае дар он пароканда соҳт ва аз осмон обе фиристодем ва аз ҳар [гиёҳ]-и судманде дар он рӯёндем

خَلَقَ السَّمَوَاتِ يَعْبِرُ عَمَدِ  
تَرْوَنَهَا وَأَنْقَنَ فِي الْأَرْضِ رَوَسِينَ  
أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَثْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجٍ

گривер ﴿١٠﴾

11. Ин офариниши Аллоҳ таоло аст. Инак [эй мушрикон] ба ман нишон дихед, ки касоне, ки ғайр аз ў ҳастанд [ва шумо мепарастедашон] чи офоридаанд? Балки ситамгорон [мушрикон] дар гумроҳии ошкоранд

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرْوَنِي مَاذَا خَلَقَ  
الَّذِينَ مِنْ دُونِيَّةِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

12. Ба ростй, Мо ба Луқмон дониш [-и фаҳми дин ва тадбири зиндаги] бахшидем [ва ба ў гуфтем], ки: Шукри Аллоҳро ба ҷой овар, пас, ҳар ки шукр кунад, танҳо ба суди хеш шукргузоранда аст ва ҳар ки носипосӣ кунад, пас, [бидонад, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст

13. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки Луқмон ба писараш [чунин] панд медод: «Писарам, ба Аллоҳ таоло ширк наовар [ва ҷизеро ҳамтояш қарор мадех, ҷаро ки] яқинан, ширк ситами бузургест»

14. Мо инсонро [дар бораи накуй] ба падару модараш супориш кардем, [аз он рӯ, ки] модараш ўро бо нотавонии рӯзафзун бордор шуд ва [даврони ширхорагӣ ва] бозгирифтаниш аз ширду сол тӯл мекашад. [Ба ў гуфтем] Ки: «шукри Ман ва падару модаратро ба ҷой овар, [ки] бозгашти ҳама] ба сӯйи Ман аст

15. Ва агар он ду [мушрик бошанд ва] талош кунанд, ки ту ҷизеро шарики Ман қарор дихӣ, ки нисбат ба он донише надорӣ, пас, аз он ду итоат накун ва дар дунё бо эшон ба шоистагӣ [ва накуй] рафтор кун ва аз роҳи касе пайравӣ кун, ки [муваҳҳидона] ба сӯйи Ман бозомадааст. Бозгашти ҳама ба сӯйи Ман аст ва аз он чи мекардед, огоҳатон мекунам

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ  
أَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا  
يَشْكُرُ لِنَفْسِيهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦﴾

وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِأَبْنِيهِ وَهُوَ  
يَعْظُمُ وَيَبْيَئُ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٢٧﴾

وَرَصَّيْنَا أَلْإِسْنَنَ بِوَلَدِيهِ حَمَلَتُهُ  
أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهِنِّ وَفَصَلَلُهُ وَفِي  
عَامِيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلَوَلَدِيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا  
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا  
وَأَتَيْنَاهُمَا سَبِيلًا مِّنْ أَنَابَ إِلَىٰ شُرُمَ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيْسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

16. [Луқмон гүфт] «Писарам, агар [амали нек ё бад] ҳамсанги донаи хардал бошад ва даруни таҳтасанге ё дар [гӯшае аз] осмонҳо ё дар замин [нухуфта] бошад, Аллоҳ таоло онро [рӯзи қиёмат ба ҳисоб] меоварад. Бе тардид, Аллоҳ таоло борикбини огоҳ аст

17. Писарам, намоз барпо дор ва [мардумро] ба некӣ фармон бидеҳ ва аз нописанд боздор ва бар он чи [ки аз саҳтиҳо ин кор] ба ту мерасад, шикебо бош. Бе тардид, ин аз [чумлаи корҳоест, ки ниёзманди иродай қавӣ ва] азми устувор аст

18. Ва [бо беэътиной] аз мардум рӯй нагардон ва мағруона дар замин роҳ нарав. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло ҳеч мутакаббиру фаҳрфурӯшеро дӯст намедорад

19. Ва [дар манишу рафторат] миёнарав бош ва ба оромӣ сухан бигӯ [на бо садои баланд, чаро ки] ҳатман, зишттарин садои садои харон аст

20. [Эй мардум] Оё надидаед, ки Аллоҳ таоло он чиро дар осмонҳо ва замин аст, ба хидмататон гумошта ва [бахшиши] неъматҳои ошкор ва пинҳони ҳешро бар шумо тамом кард? [Бо ин ҳол] Аз мардум касе ҳаст, ки бидуни ҳеч дониш ва ҳидоят ва китоби равшангаре дар [мавриди] Аллоҳ таоло мӯҷодала мекунад

يَبُيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنَ الْمُنَّا حَبَّةٌ  
مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ  
فِي الْسَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ  
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِّرٌ ⑬

يَبُيَّ أَقِيمَ الْأَصْلَوَةُ وَأُمُرُ  
بِالْعَرْوَفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ  
مِنْ عَزَمِ الْأَمْوَرِ ⑯

وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ بَخُورٍ ⑯

وَأَقْصِدُ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضُ مِنْ  
صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصُوتُ الْحَمِيرِ ⑯

أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا  
فِي الْسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلَمَهُ  
وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ الظَّانِسِ مَنْ يُجَدِّلُ  
فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا  
كِتَابٌ مُنِيبٌ ⑯

21. Ва ҳангоме ки ба онон гуфта мешавад: «Аз он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, пайравй кунед». Мегүянд: «[На] Балки аз чизе пайравй мекунем, ки падаронамонро бар он ёфтэм». Оё агар шайтон ононро ба сўйи азоби [оташи] сўзон даъват кунад [боз ҳам аз падаронашон пайравй мекунанд]?

22. Ҳар ки [холисона] ба Аллоҳ таоло рӯ оварад ва нақуор бошад, ба ростӣ, ки ба дастовези муҳкаме чанг задааст ва саранҷоми корҳо ба сўйи Аллоҳ таоло аст

23. Ҳар ки куфр варзад, куфраш туро ғамгин насозад. Бозгашти онон ба сўи Мост, он гоҳ аз он чи кардаанд, огоҳашон месозем. Бе тардид, Аллоҳ таоло аз [рози] дилҳо огоҳ аст

24. Онон [кофирон]-ро андаке [аз неъматҳои дунё] баҳраманд месозем, он гоҳ ба таҳаммули азобе саҳт дучорашон мекунем

25. Ва агар аз мушрикон бипурсӣ: Чи касе осмонҳо ва заминро оғаридааст?», қатъан, мегүянд: «Аллоҳ таоло». Бигӯ: Сипос [-у ситоиш] маҳсуси Аллоҳ таоло аст [ки шуморо аз ин ҳақиқат огоҳ намуд], балки бештарашон намедонанд

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْيَعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  
إِنَّا أَبَدَأْنَا أَوْلَئِكَ الْشَّيْطَانُ  
يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ أَسْعَيْرِ<sup>٣١</sup>

\*وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ  
مُحْسِنٌ فَقَدْ أَسْتَسْكَنَ بِالْعُرُوهَةِ  
الْوَقِيقِ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ  
الْأُمُورِ<sup>٣٢</sup>

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْرُنَكَ كُفُرُهُ  
إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّهُمْ بِمَا  
عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ يَدِيهِاتِ  
الْأَصْدُورِ<sup>٣٣</sup>

نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى  
عَذَابٍ غَلِظٍ<sup>٣٤</sup>

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فِي الْحَمْدِ  
لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>٣٥</sup>

26. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст. Бе тардид, Аллоҳ таоло бениёзу сутуда аст

27. Агар [ҳамай] дарахтони рӯи замин қалам шавад ва дарё [ранг гардад] ва ҳафт дарёи дигар ба ёриашон биёяд [то дониши илоҳиро бинависанд], суханони Аллоҳ таоло поён намеёбад. Бе тардид, Аллоҳ таоло шикастнапазиru ҳаким аст

28. [Эй мардум] Офариниш ва барангехтани шумо [дар қиёмат] ҳамчун як нафар беш нест. Бе тардид, Аллоҳ таоло шунавову биност

29. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло аз шаб мекоҳад ва бар рӯз меафзояд ва аз рӯз мекоҳад ва бар шаб меафзояд ва хуршеду моҳро ба хидмат [-и инсон] гумоштааст, ки ҳар як то замоне муайян дар [мадори худ] равон бошад? Бе тардид, Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, огоҳ аст

30. Ин [тақдиру тадбир] аз он рӯст, ки Аллоҳ таоло ҳақ аст ва он чи ҷуз ӯ меконанд, [ҳама] ботил аст ва Аллоҳ таоло аст, ки баландмартаба [ва] бузург аст

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ  
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْخَيِيدُ ٢٦

وَلَوْ أَنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ  
أَفْلَمْ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ  
سَبْعَةُ أَبْحَرٍ مَا تَفَدَّتْ كَمَكْتُ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٧

مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا  
كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
بَصِيرٌ ٢٨

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الظَّلَلَ فِي  
النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الظَّلَلِ  
وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ بَحْرٍ  
إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ حَيِيرٌ ٢٩

ذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطَلُ وَإِنَّ  
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٣٠

31. Оё надидй, ки киштиҳо ба [фармону] неъмати Аллоҳ таоло дар дарё равонанд, то бархе аз нишонаҳои хешро ба шумо бинамояд? Бе тардид, дар ин амр барои ҳар шикебои сипосгузор нишонаҳое [аз қудрату путфи Парвардигор] аст

32. Ва он гоҳ ки мавҷи кӯҳпайкаре ононро иҳота мекунад, Аллоҳро дар ҳоли холисона меҳонанд, ки дин [-у паастиш]-ро танҳо вижай ӯ медонанд. Он гоҳ чун ононро [аз марг] раҳонад ва ба хушкӣ расонад, бархе аз эшон миёнарав [мешаванд, вале чунон ки бояд, сипос намегузоранд, дар ҳоле ки бархе дигар носипосанд] ва оёти Моро касе ҷуз паймоншиканони носипос инкор намекунанд

33. Эй мардум, аз Парвардигоратон парво кунед ва аз рӯзе битарсед, ки на ҳеч падаре барои фарзандаш суде дорад ва на ҳеч фарзанде судрасони падар аст. Яқинан, ваъдаи Аллоҳ таоло [дар мавриди қиёмат] ҳақиқат дорад. Пас, [хушёр бошед, ки лаззатҳои] зиндагии дунёй шуморо нағиребад ва шайтон нисбат ба [таъхири азоб ва шикебои] Аллоҳ таоло фиребатон надиҳад

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
يُبَعَّدُ مِنْ أَنَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ عَائِتَةٍ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ  
شُكُورٌ ﴿٢٣﴾

وَإِذَا عَشَيْهُمْ مَوْجٌ كَالْظَّلَلِ دَعَوْا  
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَأَنَّا  
بَنَجْهَمٌ إِلَى الْبَرِّ فَيَمْهُمْ مُقْتَصِدُ  
وَمَا يَجْحَدُ بِيَقِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ  
كُفُورٌ ﴿٢٤﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ  
وَأْخْسِنُوا يَوْمًا لَا يَبْيَزِي وَاللَّهُ عَنْ  
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ حَازِي عَنْ  
وَالِّيَدِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  
فَلَا تَغْرِيَكُمُ الْيَوْمُ الدُّنْيَا وَلَا  
يَعْرَثُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٢٥﴾

34. Бе тардид, огоҳй [аз замони вуқуи] қиёмат [танҳо] назди Аллоҳ таоло аст ва [Ўст, ки] борон нозил мекунад ва он чиро, ки дар раҳимҳост, медонад ва касе намедонад, фардо чи ба даст меоварад ва ҳеч кас огоҳ нест, ки дар кадом сарзамин мемирад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло донову огоҳ аст

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وِعْدٌ لِّلْسَاعَةِ  
وَيَرْتَلِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَرَ  
تَكُنْسِبُ غَدَّاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ  
خَيْرٌ ﴿٢٤﴾

## Сураи Сацда السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Алиф, лом, мим

آلَمْ

2. Нузули ин китоб, ки дар [ҳаққонияти] он ҳеч шакке нест, аз ҷониби Парвардигори ҷаҳониён аст

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

3. [Кофирон] Мегӯянд: «[Мұхаммад] Онро ба дурӯғ [ба Парвардигораш] нисбат медиҳад». [Харгиз чунин нест] Балки он [оёт сухани] ҳақке аз ҷониби Парвардигори туст, то ба қавме, ки пеш аз ту барояшон [ҳеч] бимдиҳандае наомадааст, ҳушдор дихӣ, бошад, ки ҳидоят шаванд

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ الْحُكُمُ  
مِنْ رَبِّكَ لِشَدِّرَتْ قَوْمًا مَا أَتَيْنَاهُمْ  
مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ  
يَمَدُونَ

4. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳо ва замин ва он чиро, ки миёни онҳост, дар шаш рӯз оғарида, он гоҳ, [ки шоистай шукуҳи Ўст] бар Арш қарор гирифт. Шумо ба ҷуз Ӯ ҳеч корсозу шафоатгаре надоред. Оё панд намегиред?

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَاتِ  
ثُمَّ أَسْنَوَهُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ  
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ  
أَفَلَا تَتَكَبَّرُونَ

5. Кор [-и ҷаҳони ҳастӣ]-ро аз осмон то замин тадбир мекунад. Он гоҳ дар рӯзе, ки миқдори он барои шумо [инсонҳо] ҳазор сол аст, [ин корҳо] ба сӯй Ӯ боло меравад

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَيَّ  
الْأَرْضَ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  
مَقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَّةٍ مَّا  
تَعْدُونَ

6. Ин [Парвардигори шумост] донои пинҳону ошкор, шикастнозари мөхрубон

ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ

أَعْزِيزُ الرَّحْمَنُ ⑤

7. [Ҳамон] Касе, ки ҳар чи оғарид, ба накутарин [шакл] оғарид ва оғариниши [нахустини] инсонро аз гил оғоз кард

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَنِ مِنْ طِينٍ ٧

8. Сипас насли ўро аз чакидаи оби беарзиш падид овард

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ وَمِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ

مَاءٍ مَهِينٍ ٨

9. Он гоҳ [андоми] ўро сомон дод ва аз рӯҳи хеш [rӯxé, ки худ оғарид] дар вай дамид ва барои шумо [нэъмати] гӯшу чашм ва дил қарор дод. Чи андак сипос мегузоред!

ثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَنْبَصَرَ

وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩

10. [Мушрикон] Мегӯянд: «Оё вақте [мурдем ва] дар замин нопадид шудем, оғариниши ҷадиде хоҳем ёфт»? Балки онон дидори Парвардигорашибонро мункиранд

وَقَالُوا أَعْدَا ضَلَّلَنَا فِي الْأَرْضِ أَئْنَا

لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلَاقُوا

رَبِّهِمْ كَافِرُوْنَ ١٠

\* قُلْ يَتَوَفَّنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتَى

الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ ١١

وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا

رُؤُسُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرُنَا

وَسَيَقُنَا فَارْجِعُنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا

مُوقِنُونَ ١٢

11. [Эй паёмбар] бигӯ: «Фариштаи марг, ки бар шумо гумошта шудааст, ҷонатонро мегирад, он гоҳ ба сӯйи Парвардигоратон бозгардонда мешавед»

12. Ва чун [дар қиёмат] гунаҳгоронро дар пешгоҳи Парвардигорашибон бубинӣ, сар ба зер афкандаанд [ва мегӯянд] «Парвардигоро, [акнун ҳақиқатро] дидем ва шунидем, пас, моро бозгардон, то кори шоистае анҷом дихем. Бе тардид, мо [ба қиёмат] яқин дорем»

13. Агар мөхостем, ба ҳар касе [тавфик ва] хидояташро арzonй медоштем, вале ин сухан [-у ваъдаи] ман ҳақ аст, ки: «Дузахро аз ҳамаи чинниён ва одамиён [-и кофир] анбошта хоҳам кард»

14. [Ба онон гуфта мешавад] «Ба сазои он ки дидори имрӯзатонро фаромӯш кардед, [азоби сӯзонро] бичашед. Яқинан, мо [низ] шуморо [дар оташ] раҳо кардаем ва [акнун] ба сазои он чи мекардед, азоби ҷовидонро бичашед

15. Фақат қасоне ба оёти Мо имон меоваранд, ки чун ба онҳо панд дода шавад, ба саҷда меафтанд ва Парвардигорашибонро ба покӣ меситоянд ва тақаббур намекунанд

16. [Дар дили шаб] Аз бистарҳо бармехезанд ва Парвардигорашибонро бо биму умед [ба ниёиш] мөхонанд ва аз он чи ба онон рӯзӣ додаем, инфоқ мекунанд

17. Пас, ҳеч кас намедонад, ба [поси] он чи [ин мӯъминон дар дунё] анҷом медиҳанд, чи [бисёр мояи] равшании ҷашмҳо барояшон нуҳуфта аст

18. Оё [подоши] касе, ки мӯъмин аст, ҳамчун касест, ки нофармон аст? Ҳаргиз баробар нестанд

وَلَوْ شِئْنَا لَا تَبَيَّنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى لَهَا  
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَ  
جَهَنَّمَ مِنْ أَحْيَانَةٍ وَالثَّالِثِ  
أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

فَذُرُوفُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ  
هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاهُمْ رَوْقُوا عَذَابَ  
الْخَلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتَنَا الَّذِينَ إِذَا  
ذَكَرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا  
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا  
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

تَتَبَجَّفُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْتًا وَطَمَعاً وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ  
قُرْةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا  
لَا يَسْتَوْنَ ﴿١٨﴾

19. Аммо касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, чойгоҳашон боғҳо [-и биҳиштӣ] аст. Подошест ба [поси] он чи мекарданд

20. Ва аммо касоне, ки нофармонӣ карданд, чойгоҳашон оташ [-и дузах] аст. Ҳар гоҳ биҳоҳанд аз он хориҷ шаванд, ба дарунаш бозгардонда мешаванд ва ба онон гуфта мешавад: «Бичашед азоби оташеро, ки ҳамвора дурӯғаш меангуштед»

21. Яқинан пеш аз азоби бузурги [охират] аз азоби наздик [ва саҳтиҳои ин дунё] ба онон мечашонем, бошад, ки [ба даргоҳи илоҳӣ] бозгарданд

22. Кист ситамгортар аз он ки ўро ба оёти Парвардигораш панд дода мешавад, сипас аз он рӯй мегардонад? Бе тардид, Мо аз гунаҳгорон интиқом мегирем

23. Мо ба Мӯсо китоб [Таврот] додем – пас, [эй паёмбар] аз дидори Ӯ дар тардид набош – ва онро раҳнамуди Бани Исроил гардонидем

24. ва чун онон [бар ибодат ва дурӯй аз гуноҳ] шикебой мекарданд ва ба оёти Мо яқин доштанд, аз миёнашон пешвоёне баргумоштем, ки ба фармони Мо [мардумро] ҳидоят мекарданд

أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
أَصَلَحَتْ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى  
نُرْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَمُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ  
كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا  
أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا  
عَذَابُ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

وَلَئِنْ يَقُنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْدَى  
دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِيَائِيتِ  
رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ  
الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا  
تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِهِ  
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِ إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا  
لَمَّا صَرَرُوا وَكَانُوا بِيَائِيتِنَا  
يُوْقِنُونَ ﴿٢٤﴾

25. Мусалламан, Парвардигори туст, ки рўзи қиёмат дар мавриди он чи ихтилоф доштанд, миёнашон доварӣ мекунад

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

26. Оё барояшон равшан нашудааст, ки чи бисёр наслҳоеро пеш аз онон нобуд кардем, ки [акнун ин кофирон] дар хонаҳои онҳо роҳ мераванд? Ба ростӣ, ки дар ин [азобу нобудӣ] ибратҳост. Оё [боз ҳам сухани ҳақро] намешунаванд?

أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ  
قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي  
مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنَ  
أَفَلَا يَسْعَوْنَ ﴿٢٦﴾

27. Оё надиданд, ки Мо боронро ба сӯйи замини хушк [ва бегиёҳ] мефириstem ва ба василаи он киштзоре падид меоварем, ки худ ва чаҳорпоёнашон аз он меҳуранд? Оё [нишонаҳои қудрати Аллоҳ таоло бар растохезро] намебинанд?

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى  
الْأَرْضِ أَجْزِرُ فَنُخْرُجُ بِهِ رَزْعًا  
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْحَدُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ  
أَفَلَا يُبَصِّرُونَ ﴿٢٧﴾

28. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар ростгӯед, ин доварӣ [миёни мо ва шумо] кай фаро мерасад»?

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

29. Бигӯ: «Дар рӯзи доварӣ [ки чудоии ҳақ ва ботил аст] имон овардани касоне, ки куфр варзиданд, суде надорад ва ба онон муҳлат [-и тавба] дода намешавад»

فُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِيمَنُهُمْ وَلَا هُمْ  
يُنَظَّرُونَ ﴿٢٩﴾

30. Пас, [эй паёмбар, акнун ки бар ширк пофишорӣ мекунанд] аз эшон рӯй бигардон ва мунтазири [азобашон] бош [ки] бе тардид, онон [низ] мунтазиранд

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ  
مُّنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

Сураи Аҳзоб  
الأحزاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Эй паёмбар, аз Аллоҳ таоло парво кун ва аз кофирон ва мунофиқон итоат нақун. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора донои ҳаким аст

2. Ва аз он чи аз ҷониби Парвардигорат ба ту ваҳӣ мешавад пайравӣ кун. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора ба он чи меқунед, огоҳ аст

3. Ва бар Аллоҳ таоло таваккал кун ва ҳамин басандা аст, ки Аллоҳ таоло корсози ту бошад

4. Аллоҳ таоло даруни ҳеч марде ду қалб барояш наниҳодааст ва [ба ҳамин сурат] ҳаргиз ҳамсаронатонро ки мавриди зиҳор [ва таҳрими ҷинсӣ] қарор медиҳед, [ҳамчун] модаронатон нагардондааст; ва [ҳамчунин] писархондаҳоятонро писаронатон насохтааст. Ин сухани [нодуруст] аст, ки бар забон меоваред ва Аллоҳ таоло ҳақро мегӯяд ва ӯст, ки ба роҳи рост ҳидоят меқунад

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَقِ الْلَّهَ وَلَا تُطِعِ  
الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

وَأَتَتَّبَعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ  
الْلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ  
وَكِيلًا

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِي  
جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
أَلْئَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
السَّبِيلَ

5. Онон [писархондаҳо]-ро ба падаронашон нисбат дихед, [ки] назди Аллоҳ таоло одилонатар аст. Агар падаронашонро намешиносед, пас, онҳо бародарони динй ва бардагони озодшуда [ва дар ҳукми дўстони] шумо ҳастанд. Дар мавриди он чи [қаблан] иштироҳ кардаед, гуноҳе бар шумо нест; vale он чи дилҳоятон қасди онро дорад [ва амдан бар забон меоваред, гуноҳ аст; пас, агар тавба кунед] ҳамвора Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

6. Паёмбар [дар тамоми умур] нисбат ба муъминон, az худашон сазовортар аст [ва назар ва хосташ авлавият дорад] ва ҳамсарони ў [аз лиҳози ҳурмати издивоч дар ҳукм] модаронашон ҳастанд; ва дар китоби Аллоҳ таоло, хешовандон [дар ирс бурдан az яқдигар] нисбат ба муъмином ва муҳочирон авлавият доранд [ва милоки ирс, хешовандӣ аст на имон]; магар ин ки [бихоҳед] ба дўстонатон некӣ кунед [ва бахше аз амволатонро ба эшон бидиҳед]. Ин [ҳукм] дар он китоб [Лавҳи маҳфуз] навишта шудааст

7. Ва [эй Паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме ки az паёмбарон паймон [яктонарастӣ ва нубувват] гирифтем ва [ба вижа] az ту ва Нуҳ ва Иброҳим ва Mӯсо ва Исписари Марям; ва az ҳамаи онон паймони маҳкаме [дар бораи таблиги дин] гирифтем

أَدْعُهُمْ لِأَبَايْهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَهُمْ  
اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا إِذَا بَاءَهُمْ  
فَإِخْوَنُكُمْ فِي الَّذِينَ وَمَوَالِيَكُمْ  
وَلَيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَحْظَيْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتُ  
فُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَحِيمًا

الَّتِيْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ  
أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَجُهُ وَأَمْهَاتُهُمْ وَأَوْلُوا  
الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي  
كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلُوا إِلَيْ  
أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا

وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ الْتَّيِّئِنَ مِيَّقَنَهُمْ  
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجَ وَإِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ  
وَأَخْدَنَا مِنْهُمْ مِيَّشَقًا عَلَيْظَا

8. [Аллоҳ таоло чунин кард] то [бо кофирон итмоми хүччат карда бошад ва] аз ростгүён [паёмбарон] дар бораи ростиашон бипурсад ва барои кофирон азобе дарднок муҳайё кардааст

9. Эй касоне, ки имон овардаед, неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд оваред; он гоҳ ки сипоҳиёне [аз қабоили араб] ба сӯятон омаданд. Пас, Мо тундбоде [саҳт] ва лашкаре [аз фариштагон] ки онҳоро намедидед, бар онон фиристодем [ва ба саҳти шикасташон додем]; ва ҳамвора Аллоҳ таоло ба он чи мекунед биност

10. Вақте [дар ғазваи Хандақ] душманон аз боло ва поён [ва аз шарқ ва ғарби шаҳр] ба сӯятон омаданд [ва Мадинаро муҳосира карданد]; он гоҳ ки ҷашмҳо [ба фаровонии душман] хира гашта ва ҷонҳо [аз шиддат ва ваҳшат] ба гулугоҳ расида буд ва шумо ба Аллоҳ таоло гумонҳо [-и гуногун] мебурдед

11. Онҷо буд, ки муъминон озмоиш шуданд ва шадидан ба ваҳшат ва изтироб афтоданд

12. Ва [низ ба ёд оваред] ҳангоме ки мунофиқон ва касоне, ки дар дилҳояшон беморӣ [шак ва тардид] буд, мегуфтанд: «Он чи Аллоҳ таоло ва Паёмбара什 [дар бораи пирӯзӣ бар кофирон] ваъда додаанд, ҷуз фиребе беш нест»

لَيُسْكَلُ الصَّدِيقَيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ  
وَأَعْذَبَ لِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةً  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ  
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحَّا وَجُنُودًا لَمْ  
تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرًا ﴿٩﴾

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ  
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتَ  
الْأَبْصَرُ وَبَأْلَغَتِ الْقُلُوبُ  
الْحَنَاجَرَ وَتَضَّلَّوْنَ بِاللَّهِ  
الظَّنُونَ ﴿١٠﴾

هُنَالِكَ أَبْتُلُي الْمُؤْمِنُونَ وَرُزْلِلُوْا  
رُزْلَا شَدِيدًا ﴿١١﴾

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
فُولُوْبِهِمْ مَرْضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهَ  
وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

13. Ва [низ] ҳангоме ки гурӯхе аз онон гуфтанд: «Эй аҳли Ясриб, инчо чойи мондани шумо нест; пас, [ба хонаҳоятон] бозгардед»; ва бархе аз онон аз Паёмбар иҷозати [бозгашт] меҳостанд ва мегуфтанд: «Хонаҳои мое бе ҳифзқунанда аст»; дар ҳоле ки бе ҳифзқунанда набуд. Онон чизе ҷуз фирор [аз ҷиҳод] намеҳостанд

14. Агар [лашқари душманон] аз атрофи он [шаҳр] бар онон ворид мешуданд [ва хонаҳояшонро муҳосира мекарданد] ва аз онон хоста мешуд, ба қуфр ва ширк бозгарданд, ҳатман ҷунин [тааҳҳуде ба душман] доданд ва ҷуз төъдоде андак [дар баробари ин дарҳост] муқовимат намекарданд

15. Ва пеш аз ин [вақте ҳамин муноғиқон дар ҷанг Уҳуд аз муқобили коғирон гурехтанд] бо Аллоҳ таоло паймон бастанд, ки [ҳаргиз ба душман] пушт накунанд [ва аз майдон нагурезанд]; ва ҳамвора паймони илоҳӣ бозҳост дорад

16. [Эй Паёмбар, ба муноғиқон] бигӯ: «Агар аз марг ё кушта шудан фирор кунед, ҳаргиз суде ба ҳолатон надорад; ва дар он сурат низ [аз зиндагии дунё] ҷуз андаке баҳраманд намешавед»

17. Бигӯ: «Агар Аллоҳ таоло бароятон мусибат ё раҳмате хоста бошад, кист, ки шуморо дар баробари [ичрои фармони] ӯ ҳифз кунад?» ва онон барои ҳеш ба ҷуз Аллоҳ таоло ҳеч корсоз ва ёригаре намеёбанд

وَإِذْ قَالَتْ طَالِقَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلُ  
يَغْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوهُ  
وَيَسْتَئْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَتَيَّ  
يَئُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ  
عَوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٣﴾

وَلَوْ دُخِلْتُ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا  
ثُمَّ سُلِّلُوا أَلْفِتَنَةً لَا تَنْوِهَا وَمَا  
تَأْبِيُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿٤﴾

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ  
لَا يُؤْلُونَ الْأَذْبَرَ وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ  
مَسْئُولاً ﴿٥﴾

قُلْ لَّمَّا يَنْفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِنْ  
فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمُوْتِ أَوِ الْفَتْلِ وَإِذَا  
لَا تُسْتَعْنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦﴾

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ  
الَّلَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ  
بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧﴾

18. Аллоҳ таоло касонеро аз шумо, ки боздоранда [-и мардум аз чиход] ҳастанд ва ба бародаронашон мегүянд: «Ба мо бипайвандед» ба хуби мешиносад. [Онон сустбоваранд] ва چуз андаке ба майдони чанг намеоянд

19. [Мунофиқон дар ҳама чиз] бар шумо бухл меварзанд; ва ҳангоме ки бим [чанг пеш] меояд, дар ҳоле ки ҷашмҳояшон [аз ваҳшат дар косахона] мечарҳад, ҳамчун касе, ки аз [саҳти] марг бехуш шуда бошад, туро нигоҳ мекунанд; ва чун [буҳрон ва] тарс бартараф шуд, ба хотири ҳирс ва тамаъе, ки ба ғаноим доранд, бо забонҳои тунд ва нешдор шуморо меранҷонанд. Онон [ҳаргиз] имон наёвардаанд; пас, Аллоҳ таоло аъмолашонро табоҳ мегардонад ва ин [кор] ҳамвора бар Аллоҳ таоло осон аст

20. [Мунофиқон] мепиндоранд [ки лашкариён] аҳзоб [ҳануз аз атрофи Мадина] нарафтаанд; ва агар аҳзоб бозгарданд, [ин сустбоварон] орзу мекунанд, ки миёни бодиянишионон [пинҳон] бошанд [ва аз ҳамон ҷо] аҳбори [даргирии] шуморо чӯё шаванд; ва [ҳатто] агар байни [сиҳоҳи] шумо буданд, ҷуз андаке намечангиданд

21. Бе тардид, дар [ рафтор ва гуфтори] Расулуллоҳ, барои шумо сармашки некуе аст; барои ҳар ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират умед дорад ва Аллоҳро бисёр ёд мекунад

\*قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ  
وَالْأَقْبَلِينَ لِإِخْرَاجِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا  
يَأْتُونَ أَبْنَاسٍ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

أَشَحَّهُ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَ الْخُوفُ  
رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْرُرُ  
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشِنَى عَلَيْهِ مِنْ  
الْمَوْتِ إِذَا ذَهَبَ الْحُنُوفُ  
سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدَادٌ أَشَحَّهُ  
عَلَى الْخُبِيرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا  
فَاحْبَطْ أَنَّ اللَّهَ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهُوُا وَانْ  
يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُوا لَوْ أَهْمُ  
بَادُونَ فِي الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ  
أَئْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا  
قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ  
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوُ اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا ﴿٢١﴾

22. Ва чун мұмминон [лашқарі] ақзобро диданд, гүфтанд: «Ин [имтиҳони илохі ва пирұзии ниҳояияш] ҳамон чизе аст, ки Аллоҳ таоло ва Паёмбараш ба мо ваяда додаанд ва [бар ҳақ] Аллоҳ таоло ва Паёмбараш рост гүфтанд» ва [мушоҳидаи анбұхі душман] құз бар имон ва таслимашон [дар муқобили Парвардигор] наяфзуд

23. Аз миёни мұмминон мардоне ҳастанд ба аҳд ва паймоне, ки бо Аллоҳ таоло баста буданд, [содиқона] вафо карданд; бархе аз онон то охир бар аҳд ва паймони худ истоданд [ ва дар ин роҳ даргузаштанд ё шаҳид шуданд] ва бархе дигар ҳануз қашминтизор [шаҳодат] ҳастанд ва ҳаргиз [паймони худро] дигаргүн насохтаанд

24. [Ин рүйдодхо пеш меояд] то Аллоҳ таоло ростғүёро ба [поси поймарді ва] ростғүияшон подош дихад ва муноғиқонро – агар бихоҳад – азоб кунад ё тавбаашонро бипазираң. Бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

25. Ва Аллоҳ таоло [сипохи] қасонеро, ки куфр варзида буданд бо [тамоми нокомій ва] ҳашмашон [аз ин ки] ба ҳеч ғанимате даст наёфта буданд, [аз атрофи Мадина] бозгардонд ва [пуштибонии] Аллоҳ таоло дар ҹанг, мұмминонро киғоят кард; ва Аллоҳ таоло ҳамвора тавонову шикастнопазир аст

وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا  
هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ  
إِلَّا إِيمَانًا وَمَسْلِيْمًا ﴿٢٦﴾

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا  
عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَنْهُمْ مَنْ  
قَضَى لَهُمْ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظَرُ  
وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٧﴾

لَيَخْرِيَ اللَّهُ الصَّدِيقِينَ بِصَدْقِهِمْ  
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ  
يَئُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٢٨﴾

وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِيْنِظِيمِ  
لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ  
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا  
عَزِيزًا ﴿٢٩﴾

26. [Аллоҳ таоло] Гурӯхе аз аҳли китоб [яхудиёни Бани Қурайза]-ро, ки аз онон [мушрикон] пуштибонӣ карда буданд, аз қалъаҳояшон ба зер кашид ва дар дилҳояшон ваҳшат андоҳт; [чунон ки шумо] гурӯхе [аз онон] –ро меқуштед ва гурӯҳоро ба асорат мегирифтед

27. Ва заминҳои кишоварзӣ ва хонаҳо ва амволашон ва [ҳамчунин] сарзамино, ки ҳаргиз по ба он ҷо нағузашта будед [Хайбар], дар ихтиёратон ниҳод; ва Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

28. Эй Паёмбар, ба ҳамсаронат [ки нафақаи бештаре меҳоҳанд] бигӯ: «Агар зиндагии дунё ва зинатҳояшро меҳоҳед, то шуморо [бо ҳадди муносиб] баҳраманд созам ва [бидуни ҳеч озоре] ба шоистагӣ раҳоятон кунам

29. Ва агар муштоқи Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва сарои охират ҳастед, пас, [бидонед, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло барои некукоронатон подоши бузурге фароҳам кардаааст»

30. Эй занони Паёмбар, ҳар яке аз шумо, ки [гуноҳи] ношионисти ошкоре муртакиб шавад, азобаш дучандон мегардад; ва ин [кор] ҳамвора барои Аллоҳ таоло осон аст

وَأَنْزَلَ اللَّهُرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَبِ مِنْ صَيَاصِيمِ وَقَدْفَ  
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ  
وَكَانُوا سُرُونَ فَرِيقًا ﴿٦﴾

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيْرَهُمْ  
وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْغُوا هَا وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٧﴾

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
كُنْتُ ثِرِدُنَ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا  
فَعَمَّا يَنْمِي أَمْتَعْكُنَ وَأَسْرِحُكُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٨﴾

وَإِنْ كُنْتُ ثِرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَالْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَ  
لِلْمُحْسِنِينَ مِنْ كُنَّ أَجْرًا

عَظِيمًا

يَنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ  
بِقْلِحَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا  
الْعَذَابُ ضَعِيفَنَّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ بَسِيرًا ﴿٩﴾

31. Ва ҳар яке аз шумо, ки пайваста фармонбардори Аллоҳ таоло ва Паёмбараш бошад ва коре шоиста кунад, подошашро ду баробар медиҳем ва барояш [дар бихишт] рӯзии арзишманде фароҳам овардаем

32. Эй занони Паёмбар, агар парҳезкорӣ кунед, [дар бартарӣ ва шарофат] монанди ҳеч як аз занони [одӣ] наҳоҳед буд; пас, ҳангоми сухан гуфтан [бо мардон] ноз ва нармиш ба кор набаред, то [мабодо] он ки дар дилаш беморӣ аст, [дар шумо] тамаъ кунад ва ба шевай шоиста сухан бигӯед

33. Ва дар хонаҳоятон бимонед ва ҳамчун чилвагари [-и занон дар даврони] ҷоҳилияти пешин, чилвагарӣ [ва худнамой] нақунед ва намоз барпо доред ва закот бипардозед ва аз Аллоҳ таоло ва Паёмбараш итоат кунед. Эй аҳли хона [паёмбар], ҷуз ин нест Аллоҳ таоло меҳоҳад палидӣ [ва озори бегонагон]-ро аз шумо дур намояд ва комилан покатон гардонад

34. Ва ҳар он чиро, ки аз оёти илоҳӣ ва суннати Паёмбар дар хонаҳоятон хонда мешавад, ба ёд дошта бошед. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора борикбини огоҳ аст

\*وَمَن يَقْتُنْ مِنْكُنَ لِلَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحًا تُؤْتَهَا  
أَجْرُهَا مَرَتَّبٌ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا  
كَيْرِيتا ﴿٢٦﴾

يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَ كَاحَدٌ مِنَ  
النِّسَاءِ إِنِ الْتَّقِيَّةُ فَلَا تَخْضُعْنَ  
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ  
مَرَضٌ وَفُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٦﴾

وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقْمَنْ  
الْأَصْلَوَةَ وَعَاتَيْنَ الرَّكْوَةَ وَأَطْعَنْ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٢٦﴾

وَأَذْكُرْنَ مَا يُشَلِّ فِي بُيُوتِكُنَ  
مِنْ عَائِتِ اللَّهِ وَالْحُكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ أَطْيِقًا خَيْرًا ﴿٢٦﴾

35. Аллоҳ таоло барои мардони мусулмон ва занони мусулмон ва мардони мӯъмин ва занони мӯъмин ва мардони фармонбардор ва занони фармонбардор ва мардони ростгӯ ва занони ростгӯ ва мардони шикебо ва занони шикебо ва мардони фурӯтан ва занони фурӯтан ва мардони инфоқгар ва занони инфоқгар ва мардони рӯзадор ва занони рӯзадор ва мардони покдоман ва занони покдоман ва мардон ва заноне, ки Аллоҳро бисёр ёд мекунанд, барои [ҳамаи] онон омурзиш ва подоши бузург фароҳам намудааст

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ وَالْقَنِيْتَيْنَ  
وَالْقَنِيْتَيْنَ وَالصَّدِيقَيْنَ  
وَالصَّدِيقَتَيْنَ وَالصَّدِيرَيْنَ  
وَالصَّدِيرَتَيْنَ وَالْخَشِيعَيْنَ  
وَالْخَشِيعَتَيْنَ وَالْمَتَصَدِّقَيْنَ  
وَالْمَتَصَدِّقَتَيْنَ وَالصَّدِيْقَيْنَ  
وَالصَّدِيْقَتَيْنَ وَالْحَفَظِيْنَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَفَظِلَتَيْنَ وَالذَّكِيرَيْنَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالذَّكِيرَتَيْنَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٥﴾

36. Барои ҳеч мард ва зани мӯъмине шоиста нест, ки вақте Аллоҳ таоло ва расулаш ба коре фармон медиҳанд [дар ичрои он фармон] ихтиёре дошта бошанд; ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва расулаш нофармонӣ кунад, ҳаққо, ки дар гумроҳии ошкоре гирифтор шудааст

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا  
فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنَّ  
يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

37. [Ба ёд овар] Вақте ба [Зайд ибни Хориса]-касе, ки Аллоҳ таоло ба ў нөймат [Ислом] дода буд ва ту нөймат [озодӣ] баҳшида будӣ- [ба насиҳат] мегуфтий: «Ҳамсаратро барои худ нигах дор ва аз Аллоҳ таоло парво кун» ва дар дили хеш [дар мавриди издивоҷ бо Зайнаб пас аз талоқаш] пинҳон медоштӣ, ки Аллоҳ таоло ошкоркунандаи он буд ва [чун ин издивоҷ бо суннатҳои ҷоҳи哩 мухолиф буд] аз [саరзаниши] мардум метарсидӣ; ҳол он ки Аллоҳ таоло сазовортар аст, ки аз ў битарсӣ. Пас, ҳангоме ки Зайд ниёзашро аз вай ба поён бурд [ва талоқаш дод], ўро ба издивоҷи ту даровардем, то барои мӯъминон дар мавриди издивоҷ бо ҳамсарони писархондаҳояшон, ки аз онон ком гирифтаанд [ва талоқашон додаанд], ҳеч гуноҳе набошад; ва фармони Аллоҳ таоло ҳамвора анҷомпазир аст

38. Бар Паёмбар, дар мавриди он чи Аллоҳ таоло барояш муқаррар [ва ҳалол] доштааст, ҳеч гуна гуноҳе вучуд надорад. [Ин кор] Суннати илоҳӣ аст [ва] дар бораи қасоне [паёмбароне], ки пеш аз ин будаанд [низ сидқ мекунад]; ва фармони Аллоҳ таоло ҳамвора дақиқ ва ҳисобшуда аст

39. [ҳамон] қасоне, ки паёмҳои Аллоҳро [ба мардум] мерасонанд ва танҳо аз ў метарсанд ва аз ҳеч қас ҷуз Аллоҳ таоло тарсе надоранд; ва Аллоҳ таоло барои ҳисобрасии [корҳои бандагонаш] кофӣ аст

وَإِذْ تَقُولُ لِلّٰهِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكٌ عَلَيْكَ  
رَوْجَكَ وَأَتَقَّى اللّٰهُ وَخَنَفَ فِي  
تَقْسِيكَ مَا أَنَّ اللّٰهَ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ  
النَّاسٌ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَسَّلَهُ فَلَمَّا  
قَضَى رَبِّدْ مِنْهَا وَطَرَا رَوْجَنَكَهَا  
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجَ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا  
قَضَوْهُ مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ  
مَفْعُولاً ﴿٣٧﴾

مَا كَانَ عَلَى اللّٰهِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا  
فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ وَسُنَّةُ اللّٰهِ فِي الْدِّينِ  
خَلَوْهُ مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ  
قَدَرَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللّٰهِ  
وَيَحْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا  
اللّٰهُ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

40. Мұхаммад ҳаргиз падари ҳеч яки аз мардони шумо [аз құмла Зайд] нест; балқи расули Аллоҳ таоло ва хотами паёмбарон аст; ва Аллоҳ таоло ҳамвора ба ҳар чизе доност

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ

رِجَالَكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلَيْهَا ﴿١٦﴾

41. Эй қасоне, ки имон овардаед, Аллохро бисёр ёд кунед

يَأَيُّهَا أَذْنِينَ إِمَانُكُمْ أَذْكُرُوا اللَّهَ

ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١٧﴾

42. Ва бомдод ва шомгоҳ Үро ба покй биситоед

وَسِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٨﴾

43. Үст, ки бар шумо дуруд [ва раҳмат] мефиристад ва фариштагонаш [низ дуоятон мекунанд], то шуморо аз торикихо ба сүйи нур берун оварад ва [Аллоҳ таоло] ҳамвора нисбат ба мұмминон мәхрубон аст

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ

وَمَلَكِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ

الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

44. Рүзе, ки бо Ү дидор мекунанд, дурудашон «Салом» аст ва [Аллоҳ таоло] бар эшон подоше арчманд фароҳам сохтааст

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَأْلَقُونَهُ وَسَلَّمُ وَأَعَدَّ

لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٢٠﴾

45. Эй Паёмбар, Мо туро гувоҳ ва башоратбахш ва бимдиҳанда фиристодаем

يَأَيُّهَا أَنْبَيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢١﴾

46. Ва [туро] даъватгаре ба сүйи Аллоҳ таоло ба фармони Ү ва қароги равшанибахш [қарор додем]

وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

مُنِيرًا ﴿٢٢﴾

47. Ва ба мұмминон башорат бидех, ки аз қониби Аллоҳ таоло бахшиши бузурге барояшон [дар пеш] аст

وَبَشِّرْ أَمْوَالَنِيَّ إِنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ

فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٢٣﴾

48. Ва аз кофирон ва мунофиқон итоат накун ва ба озорашон бетаваҷҷуҳ бош ва бар Аллоҳ таоло таваккал кун; ва ҳамин басандад аст, ки Аллоҳ таоло [ёвар ва] коргузори ту бошад

49. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар гоҳ бо занони мұымын издивоч кардед, сипас пеш аз онки бо онон ҳамбистар шавед талоқашон додед, аз ҷониби шумо ҳеч иддае бар уҳдан онон нест, ки ҳисобашро нигоҳ доред; аз ин рӯ, әшонро [бо ҳадия муносиб] баҳраманд созед ва ба некутарин вачҳ раҳояшон созед

وَلَا تُطِعْ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ  
وَدَعْ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَكِيلًا

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهنَّ فَمَا لَكُمْ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْذِّذُونَهَا  
فَمَمْعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا

جَيْلَانِ

50. Эй паёмбар, Мо ҳамсаронат, ки маҳрашонро пардохтай ва [низ] канизонеро, ки Аллоҳ таоло [аз баҳраи ҷанг] ба ту арзонӣ доштааст, бароят ҳалол кардаем ва [низ издивоҷ бо] духтари амуҳоят ва духтари аммаҳоят ва духтартағоҳоят ва духтархолаҳоят, ки бо ту ҳичрат кардаанд ва [ҳамчунин] агар зани мӯъмине худро [бидуни маҳрия] ба паёмбар бибахшад, чунончи паёмбар биҳоҳад, [метавонад] бо вай издивоҷ кунад. [Ин ҳукм] Вижай туст, на дигар мӯъминон. Бе тардид, Мо медонем барои онон дар мавриди ҳамсарон ва канизонашон чи ҳукме таъйин кардаем. [Ин ҳукми вижаро барқарор қардем] То ҳеч тангное [дар роҳи анҷоми вазифа] бар ту набошад; ва Аллоҳ таоло ҳамвора омурзандай меҳруbon ast

يَتَأْمِنُهَا اللَّهُ إِنَّا حَلَّنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءاتَيْتَ أُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكْتَ يَمِينُكَ مِمَّا آتَيْتَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّى إِنْ أَرَادَ اللَّهُ إِنْ يَسْتَكِحْهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَمَا مَلَكْتَ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

51. [Навбати] ҳар як аз онон [ҳамсаронат]-ро, ки бихоҳӣ [метавонӣ] ба таъхир андозӣ ва ҳар кадомро бихоҳӣ, [метавонӣ] назди хеш ҷой дихӣ; ва агар ҳар як аз ононро, ки аз ў канора гирифтай [ва навбаташ ба таъхир афтодааст] талаб кунӣ, [дар ҳар ҳол] ҳеч гуноҳе бар ту нест. Ин [иҳтиёර дар интихоб] наздиктар аст ва ин ки ҷашмашон равshan шавад ва андӯҳгин набошанд ва ҳамагиашон аз он чи ба онон баҳшидай хушнуд гардидаанд; ва Аллоҳ таоло медонад, ки шумо [мардон дар бораи муҳаббати бештар ба бархе занонатон] чи дар дил доред; ва Аллоҳ таоло ҳамвора донои бурдбор аст

52. Аз ин пас [дигар издигоҷ бо] ҳеч зане бароят ҳалол нест ва набояд [бархе аз ҳамсаронатро талоқ дихӣ, то] ҳамсаронеро ҷойнишини онон кунӣ, ҳатто агар зебоии онон [занони ҷадид] туро хуш ояд. Магар он ки [ба сурати қаниз] дар иҳтиёрат бошад; ва Аллоҳ таоло ҳамвора бар ҳар ҷизе нигаҳбон аст

\*تُرْجِيْ مَن تَشَاءُ مِمْهَنَ وَتُشْوِيْ  
إِلَيْكَ مَن نَتَّسَأَ وَمَن أَبْتَعِيْ  
مِمْنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ  
ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا  
يَحْرَنَّ وَبِرْضَيْنَ بِمَا ءاَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥٦﴾

لَا يَجِدُ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا  
أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجِ وَلَوْ  
أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
يَسِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
رَّقِيبًا ﴿٥٦﴾

53. Эй касоне, ки имон овардаед, ба хонаҳои паёмбар дохил нашавед; магар он ки барои [сарфи] ғизое ба шумо иҷозат диханд; бе он ки [зудтар аз вақти ғизо биравед ва] мунтазири омода шуданаш шавед; vale ҳангоме ки шуморо фаро хонданд, ворид шавед ва чун ғизо хӯрдед, пароканда гардед ва саргарми [бахс ва] гуфтугӯ нашавед. Ин [рафторатон] паёмбарро меозорад ва ўро аз [ибрози ин мавзӯй дар баробари] шумо шарм дорад; [вале] Аллоҳ таоло аз [баёни] ҳақ шарм надорад. Ва ҳангоме ки аз ҳамсарони ў дархoste доред, [ниёзатонро] аз пушти пардае аз онон бихоҳед [ва дар чехраи онон нанигаред; чаро ки] ин [кор] барои дилҳои шумо ва эшон поктар аст; ва [ҳамчунин] бароятон сазовор нест, ки Расулуллоҳро биёзоред ва ҳаргиз шоистаи шумо нест, ки пас аз ў бо ҳамсаронаш издивоҷ кунед. Ба ростӣ, ки ин [кор] назди Аллоҳ таоло [гуноҳе] бузург аст

54. Агар чизеро ошкор кунед ё пинҳон доред, [бидонед, ки] бетардид, Аллоҳ таоло ба ҳар чизе огоҳ аст

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا  
بُيوْتَ الَّتِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  
إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ  
وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا  
طَعِيمُكُمْ فَأَنْتُشِرُوا وَلَا مُسْتَثِنِيْنَ  
لِحَدِيثٍ إِنَّ دَلِيلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي  
الَّتِي فَيَسْتَحِيْءُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا  
يَسْتَحِيْءُ مِنْ أَحْلَقٍ وَإِذَا  
سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَنْتَعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ  
وَرَاءِ حِجَابٍ دَلِيلَكُمْ أَظَاهَرَ  
لِفُلُوْبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ  
لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا  
أَنْ تَنْكِحُوهُ أَرْوَاحُهُ مِنْ بَعْدِهِ  
أَبْدًا إِنَّ دَلِيلَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ  
عَظِيْمًا

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفِيْهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ يِكُلُّ شَيْئًا عَلَيْهَا

55. Бар онон [занони мусулмон] гунохе нест [дар надоштани ҳичоб] назди падаронашон ва писаронашон ва бародаронашон ва писарони бародаронашон ва писарони хоҳаронашон ва занон [ҳамдин]-ашон ва бардагонашон; ва [эй занони мусулмон] аз Аллоҳ таоло парво кунед. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳама чиз гувоҳ аст

56. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло ва фариштагонаш бар паёмбар дуруд мефиристанд; [пас] эй қасоне, ки имон овардаед [шумо низ] бар ў дуруд фиристед ва ба шоистагӣ салом ғӯед

57. Қасоне ки Аллоҳ таоло ва паёмбарашро меозоранд, Аллоҳ таоло дар дунё ва охират ононро аз раҳмати ҳеш дур мекунад ва барояшон азоби ҳоркунанда омода кардааст

58. Ва онон, ки мардон ва занони муъминро бе он ки муртакиби [амали зиште] шуда бошанд, [бо иттиҳомоти нораво] меозоранд, бори дурӯғ ва гуноҳи ошкорро бар дӯш мекашанд

59. Эй паёмбар, ба ҳамсарон ва духтаронат ва дигар занони муъмин бигӯ, ки чодарҳояшонро ба шоистагӣ бар [сар ва синаи] ҳеш бияфкананд. Ин [гуна пӯшиш] муносибтар аст ба ин ки [дар ҷомеа матонат ва викор] шинохта шаванд ва [дар натиҷа] мавриди озор [ҳарзагон] қарор нагиранд, Ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

لَا جَنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي إِبَابِهِنَّ وَلَا  
أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ  
إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءُ أَخْوَتَهِنَّ وَلَا  
نَسَاءِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكْتُ أَيْمَنُهُنَّ  
وَأَتَقْرَئُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٦٦﴾

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكُكُتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ  
الثَّيْمَةِ يَتَأَمَّلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُوٰةٌ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ  
لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأَعْدَ اللَّهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٦٨﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْيِرُ مَا أَكْتَسَبُوا  
فَقَدِ احْتَلَمُوا بِهَتَّنَا وَإِنَّمَا  
مُّهِينَا ﴿٦٩﴾

يَتَأَمَّلُهَا الَّثِيْمَةُ قُلْ لَا رَوْجَكَ  
وَبَنَاتُكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيْنَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

60. Агар мунофиқон ва касоне, ки дар дилхояшон беморй [нифок] аст ва овозасозӣ дар Мадина [аз дурӯғӣ ва шоеасозӣ] даст барнадоранд, яқинан туро бар онон мусаллат мегардонем. Дар ин сурат чуз муддати кӯтоҳе наметавонанд дар ин шаҳр дар канори ту бимонанд

61. Ляънатшудагонанд ва ҳар ҷо ки ёфта шаванд, бояд бемуҳобо дастгир ва кушта шаванд

62. [Ин] Суннати Аллоҳ таоло дар мавриди афроде [аз мунофиқон], ки пештар будаанд, ҷорӣ гаштааст; ва ҳаргиз дар суннати Аллоҳ таоло дигаргунӣ [ва тағиyrе] намеёбӣ

63. [Эй паёмбар] Мардум дар бораи [замони вуқуъи] қиёмат аз ту мепурсанд; бигӯ: «Дониши он танҳо назди Аллоҳ таоло аст»; ва ту чи медонӣ? Шояд қиёмат наздик бошад

64. Бе тардид, Аллоҳ таоло коғиронро аз раҳмати хеш дур карда ва барояшон отashi афруҳта муҳайё кардааст

65. [Оташе] Ки ҷовидона дар он ҳоҳанд монд [ва барои дифоъ аз худ] ҳеч корсоз ва ёригаре намеёбанд

66. Рӯзе, ки ҷеҳраҳояшон дар отashi дузах дигаргун мешавад, [бо пушаймонӣ] мегӯянд: «Эй кош, аз Аллоҳ таоло ва Паёмбар итоат карда будем

\*لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْتَفِقُونَ وَالَّذِينَ  
فِي فُلُوْبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجِحُونَ فِي  
الْمَدِيْنَةِ لَعَرِيْنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا  
يُجَاهِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾

مَلْعُونِينَ أَئِنَّا نُقْفُوا أَخْدُوا  
وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦٢﴾

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَذْيَنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ  
وَلَنْ يَجِدْ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿٦٣﴾

يَسْكُنُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ  
إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكُ  
لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٤﴾

إِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْكُفَّارِ رَاءَ عَدَ لَهُمْ  
سَعِيرًا ﴿٦٥﴾

خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَا يَجِدُونَ وِلَعًا  
وَلَا تَصِيرًا ﴿٦٦﴾

يَوْمَ تُقْلَبُ رُجُوْهُمْ فِي الْأَثَارِ  
يَئُولُونَ يَنَالُّهُمْ أَطْعَمَهَا اللَّهُ وَأَطْعَمَهُ  
الرَّسُولُ لَا ﴿٦٧﴾

67. [Онон баҳона меоваранд ва] мегүянд: «Парвардигоро, мо аз раҳбарон ва бузургони худ итоат кардем ва онон [буданд], ки моро гумроҳ карданд
68. Парвардигоро! Азобашонро дучандон кун ва ба лаънати бузург [ва саҳт] лаънат бифармо!»
69. Эй касоне, ки имон овардаед, [Паёмбарро наёзоред ва] монанди касоне набошед ки Мӯсоро [бо тӯҳматҳои нораво] озурданд, сипас Аллоҳ таоло ўро [аз он чи дар ҳаққаш мегуфтанд] табрия намуд; ва [Мӯсо] ҳамвора назди Аллоҳ обрӯманд аст.
70. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва сухани рост ва дуруст бигӯед
71. [Парҳезгор ва росттӯ бошед] то Аллоҳ таоло корҳоятонро ислоҳ кунад ва гуноҳонатонро биёмурзад ва [бидонед] ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва Паёмбараш итоат кунад, яқинан ба комёбии бузурге даст ёфтааст
72. Мо амонати [анҷоми таколифи шаръӣ] – ро бар осмонҳо ва замин ва кӯҳсорон арза доштем ва онҳо аз таҳаммулаш сар боз заданд ва аз он тарсиданд ва [-ле] инсон онро пазиуфт. Ҳаққо, ки ў [дар ҳаққи хеш] ҳамвора ситамгор ва нодон аст

وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا  
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضْلَلُونَا أَسَيْلًا

رَبِّنَا عَاتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ  
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَةٌ كَبِيرًا

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَكُونُوا  
كَالَّذِينَ ءادُوا مُوسَى فَبَرَأَ اللَّهُ  
مِنَّا قَالُوا وَرَغَانَ عِنْدَ اللَّهِ  
وَجِهَّهَا

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْتُمْ  
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفُرُ  
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ  
وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
عَظِيمًا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَمَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَأَلْجَيَّلَ فَأَيَّنَ أَنْ  
يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقَنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَنُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا  
جَهُولًا

73. [Инсон чунин кард] то Аллоҳ таоло мардону занони мунофиқ ва мардону занони мушрикро азоб кунад ва тавбаи мардону занони мұйыминро [ки амонатдорони шоистае буданд] билазирад; ва Аллоҳ таоло ҳамвора омурзандаи меҳрубон аст

لَيَعِذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ  
وَالْمَنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

## Сураи Сабаъ سِبَا

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Ситоиш махсуси Аллоҳ таоло, ки он чи дар осмонҳо ва замин аст аз они ӯст ва дар охират [низ] ситоиш аз они ӯст ва ӯ ҳакиму огоҳ аст

2. Ҳар чи дар замин фурӯ меравад ва ҳар чи аз он бармеояд ва он чи аз осмон фуруд меояд ва он чи ба сӯйи он боло меравад [ҳамаро Аллоҳ таоло] медонад ва ӯ меҳрубони омурзанда аст

3. Касоне, ки куфр варзидаанд, мегӯянд: «Қиёмат ҳаргиз ба суроги мо наҳоҳад омад». Бигӯ: «Оре, савганд ба Парвардигорам, ки донои ғайб аст, ҳатман, ба сурогатон меояд. ҳамсанги заррае дар осмонҳо ва замин аз ӯ пӯшида нест ва кучактар ва бузургтар аз он зарра чизе нест, магар он ки дар китобе ошкор [Лавҳи маҳфуз] сабт аст

4. То касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд подош диҳад. Эшонанд, ки бахшоиш ва рӯзии арзишманде [дар пеш] доранд»

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي  
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ  
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
الْخَبِيرُ ﴿١﴾

يَعْلَمُ مَا يَلْجُئُ فِي الْأَرْضِ وَمَا  
يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ  
الْغَفُورُ ﴿٢﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا  
السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي أَشَأْتَنِيَّكُمْ  
عَلَيْمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزِبُ عَنْهُ  
مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي  
الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

لَيَحْرِرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

5. Ва касоне, ки дар [роҳи инкор ва тақзиби] оёти Моро кӯшиданд, то [ба пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, азобе саҳт ва дарднок [дар пеш] доранд

6. Аҳли дониш [донишмандони саҳоба ва уламои мӯъмини аҳли китоб] медонанд он чи ки аз сӯйи Парвардигорат бар ту нозил шуда, ҳақ аст ва ба роҳи [Аллоҳ таоло] шикастназари сутуда ҳидоят мекунад

7. Касоне, ки куфр вазиданд [бо тамасхур ба яқдигар] мегӯянд: «Мехоҳед мардеро нишонатон диҳем, ки иддио мекунад вақте [пас аз марғ] комилан муталошӣ шудед, [бори дигар] дар оғаринише нав дарҳоҳед омад?

8. Оё [ин мард] бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ё девона аст?» [ҳаргиз чунин нест] балки касоне, ки ба охират имон надоранд, дар азоб [шадиди охират] ва гумроҳии дуру дароз [дунё] гирифторанд

9. Оё [кофирон] ба осмону замине, ки пеши рӯ ва пушти сарашон аст, нанигаристаанд? Агар бихоҳем, ононро [монанди Қорун] дар замин фурӯ мебарем ё [ҳамчун қавми Шуайб] тиккае аз осмонро бар сарашон меафканем. Бе гумон, дар ин [хушдор] барои ҳар банди тавбакор, нишонае [аз қудрати Аллоҳ таоло] аст

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي عَالَيْتَا مُعَجِّزِينَ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَبِّهِ  
إِلَيْهِمْ أَلْهِمْ

وَبِرَىءِي الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ  
أُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ  
وَبَهِدِي إِلَى صَرَاطِ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدِ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْلُكُمْ  
عَلَى رَجُلٍ يُتَبَّعُكُمْ إِذَا مُرْسَقْتُمْ كُلَّ  
مُمَرَّقٍ إِلَكُمْ لَفِي حَلْقٍ  
جَدِيدٍ

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حَدَّةٌ  
بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي  
الْعَذَابِ وَالْضَّلَالِ الْبَعِيدِ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا  
خَلْفُهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ  
نَّشَأُ خَسْفٌ بِهِمْ الْأَرْضُ أَوْ  
نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ  
مُنِيبٍ

10. Мо аз чониби хеш ба Довуд фазилате [хукмронй ва нубувват] бахшидем [ва гуфтем] «Эй күхсөрон ва эй парандагон, [дар ситоиш ва ниёиш бо ў ҳамовоз шавед» ва оҳанро барояш нарм кардем [то ҳар чи меҳоҳад бисозад]

11. [Ба ў дастур додем] ки: «Зиреҳҳои баланд [ва фароҳ] бисоз ва дар бофтан [ва пайвастани ҳалқаҳои зиреҳ] санчида ва дақиқ кор кун ва [шумо эй мардум] некукорӣ кунед, [ки] бе тардид, Ман ба он чи мекунед, бино ҳастам»

12. Ва барои Сулаймон бодро [ба хидмат гумоштем], ки [дар вазиш] субҳгоҳон, масири як моҳаро тай мекард ва шомгоҳон [ниز] масири як моҳаро мепаймуд; ва ҷашмаи миси [гудохта]-ро барояш равон соҳтем ва гурӯҳе аз чинниён, ба фармони Парвардигора什, назди ў кор мекарданд ва ҳар як аз онон, ки аз фармони Мо сарпечӣ мекард, ба ў аз азоби сӯзон мечашондем

13. Онҳо барои ў ҳар чи меҳост месоҳтанд: аз [коҳ ва] ибодатгоҳ ва мӯҷассама ва қосаҳое [ки аз бузургӣ] ҳамчун ҳавз [буданд] ва дегҳое бисёр бузург ва событ. [Ба онон гуфтем] «Эй оли Довуд, сипоси [неъматҳои Маро] ба ҷой оваред» ва [-ле] андаке аз бандагонам сипосгузоранд

\*وَلَقَدْ ءَتَيْنَا دَأْوِدَ مِنَّا فَضْلًا  
يَجِبَالُ أَوْبَيِ مَعْهُ وَالظَّيْرُ وَالنَّا  
لَهُ الْحَمْدَ ۝

أَنْ أَعْمَلْ سَيِّغَتِ وَقَدْرُ فِي  
السَّرِّ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِلَيْ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

وَلِسُلَيْمَنَ الْرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ  
وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاسْلَنَا لَهُ عَيْنَ  
الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ  
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ  
عَنْ أَمْرِنَا نُذْقَهُ مِنْ عَذَابٍ  
السَّعِيرٌ ۝

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ  
مَّحْرِبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ  
كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَتِ  
أَعْمَلُوا ءَالَّ دَأْوِدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ  
مِنْ عَيَادَيِ الْشَّكُورُ ۝

14. Пас, чун маргро бар Сулаймон муқаррар доштем, [хеч кас] ононро аз маргаш огох насохт, магар мүриёна [кирмак]-е, ки асояшро хүрд. Пас, чун [пайкари Сулаймон] фурӯ афтод, чинниён дарёфтанд, ки агар аз гайб огох буданд, ҳаргиз дар он азоби сангин [ва кори тоқатфарсо] бокй намемонданд

15. Дар маҳалли сукунати [қавми] «Сабаъ» ду боғ [бузург] аз рост ва чап [қарор дошт], ки нишонае [аз қудрат ва бахшиши илоҳӣ] буд. [Ба онон гуфтем] «Аз рӯзии Парвардигоратон бихӯред ва шукргузораш бошед, [ки] сарзамине пок ва Парвардигоре омурзанда [доред]

16. Аммо онон [аз шуқр ва имон] рӯй гардонданд; пас, Мо сели вайронгар ба сӯяшон равон кардем ва ду боғи [пурмаҳсули] ононро ба ду боғи [беарзиш] табдил намудем, [ки танҳо] меваҳои талҳ ва дарахти шӯрагаз ва андаке дарахти сидр дошт

17. Мо ононро ба сазои носипосиашон, инчунин, кайфар додем ва оё ҷуз носипосро кайфар медиҳем?

18. Ва [ҳамчунин] миёни онҳо [қавми Сабаъ дар Яман] ва сарзаминҳое, ки ба онҳо баракат дода будем, [Шом] шаҳрҳое [хуррам ва] ба ҳам пайваста қарор додем ва сайру сафаре [осон] дар он муқаррар намудем [ва ба онон гуфтем] «Шабу рӯз байни онҳо эмин [ва осуда] сафар кунед»

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ  
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا ذَاهِبَةً لِلأَرْضِ  
تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا حَرَّ تَبَيَّنَتِ  
أَجْنَانُ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ  
مَا لَيْسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهِينِ ۖ ۱۵

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ ءَايَةً  
جَنَّاتَانِ عَنْ يَمِينِ رِشْمَالٍ كُلُّوا مِنْ  
رِزْقٍ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ وَبِلَدَهُ  
طَبِيعَةً وَرَبِّ غَفُورٍ ۖ ۱۶

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلًا  
الْعَرِيمِ وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَنَّاتِهِمْ جَنَّاتِنِيَّ  
ذَوَائِي أَكْلُ حَمْطٍ وَأَتَلِ وَشَئِيْعَةً  
مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۖ ۱۷

ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَمَرُوا وَهُنَّ  
نُجَزِّي إِلَّا الْكُفُورَ ۖ ۱۸

وَجَعَلْنَا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى الَّتِي  
بَرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَلِيمَةً وَقَدَرَنَا  
فِيهَا أَسَيْرٌ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي  
وَأَيَامًا ءامِينَ ۖ ۱۹

19. Аммо онон [бо носипосй] гуфтанд: «Парвардигоро, миёни сафарҳои мо фосила [-и бештаре] эҷод кун [то арзиши аспҳо ва шутурхоямон намоён гардад ва бенавоён натавонанд ҳамчун сарватмандон ба роҳати сафар кунанд]» ва ба хештан ситам карданд; пас, Мо [низ саргузашти] ононро достоне [ибраторомӯз] барои дигарон соҳтем ва саҳт [муталошӣ ва] парокандаашон намудем. Ба ростӣ, ки дар ин [мочаро] барои ҳар шикебой сипосгузор, нишонаҳое [аз қудрати илоҳӣ] аст

20. Ва яқинан, иблис гумони худро дар мавриди онон ба таҳаққӯк расонд; пас, ҷуз гурӯҳе [андак] аз муъминон, [ҳамагӣ] аз ў пайравӣ карданд

21. [Шайтон] бар онон ҳеч тасаллуте надошт; балки [Мо меҳостем] касеро, ки ба оҳират имон дорад, аз касе, ки дар бораи он тардид дорад, боз шиноsem; ва Парвардигорат бар ҳар ҷизе нигаҳбон аст

22. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: «Касонеро, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло [ёвар ва шафоатгари худ] мепиндоред, [ба фарёд] бихонед. Онон ҳатто ҳамсанги заррае дар осмонҳо ва замин молики ҷизе нестанд ва на дар [оғариниш ва тадбири] он ду [замину осмон] ширкате доранд ва на Ӯ [Аллоҳ таоло] аз ҷониби онон ҳеч пуштибоне дорад

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا  
وَظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ  
أَحَادِيثَ وَمَرَّةً نَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَكَيْتُ لِكُلِّ صَبَارٍ  
شُكُورٌ ۚ

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِلَيْلِيسُ ظَلَمَ  
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَنٍ  
إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ  
هُوَ مِنْهُ فِي شَلَّٰ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

فُلُّ أَدْعُوا أَلَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي  
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ  
فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُ وَمِنْهُمْ مِنْ  
ظَهِيرٌ ۝

23. Шафоат [хеч кас] назди ӯ [Аллоҳ таоло] суде надорад; магар барои он ки [Аллоҳ таоло] ба ӯ ичозат дода бошад. [Дар он рӯз фариштагон аз хавф ва ҳайбати илоҳӣ тарсонанд] то онгоҳ, ки изтироб [ва ташвиш] аз дилҳояшон бартараф мегардад, [гурӯҳе аз онон ба гурӯҳи дигар] мегӯянд: «Парвардигоратон чӣ гуфт?» [Онон дар посух] мегӯянд: «ҳақро [фармуд] ва ӯ баланмартаҳи бузург аст»

24. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: «Чи касе аз осмонҳо ва замин ба шумо рӯзӣ медиҳад?» [Дар посух] бигӯ: «Аллоҳ таоло; ва яқинан [як гурӯҳ аз байни] мо ва шумост ё бар [роҳи] ҳидоят ё дар гумроҳии ошкор»

25. Бигӯ: «[Рӯзи қиёмат] Шумо аз гуноҳе, ки мо муртакиб шудаем, бозхост намешавед ва моро [низ] ба хотири он чи шумо анҷом медиҳед, бозхост намекунанд

26. Бигӯ: «[Он рӯз] Парвардигорамон [ҳамаи] моро гирд меоварад, сипас миёни мо ба ҳақ [ва адолат] доварӣ мекунад ва ӯ довари доност»

27. Бигӯ: «Касонеро, ки [дар қудрат ва тадбир] шарики ӯ [Аллоҳ таоло] соҳтаед, нишонам дихед. Ҳарғиз [чунин нест, ки мепиндоред], балки ӯ шикастнозазири ҳаким аст

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْهُمْ إِلَّا لِمَنْ  
أَدْنَاهُ لَهُ حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ  
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ  
قَالُوا أَخْلَقٌ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢١﴾

\* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضُ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ  
لَعَلَّ هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

فُلْ لَا نُسْكُلُونَ عَنَّا أَجْرَمْنَا وَلَا  
نُسْكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ  
بَيْنَنَا بِالْحُقْقِ وَهُوَ الْفَتَّاحُ  
الْعَلِيمُ ﴿٢١﴾

فُلْ أَرْوَنِي أَلَّذِينَ أَلْحَقْنَمْ بِهِ  
شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَرِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾

28. [Эй паёмбар] Мо туро чуз башоратбахш ва бимдиҳандае барои ҳамаи мардум нафиристодаем; аммо бештари мардум [ин ҳақиқатро] намедонанд

29. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар ростгӯед, ин ваъда [қиёмат] кай хоҳад буд?»

30. Бигӯ: «Ваъдагоҳатон рӯзест, ки на соате аз он таъхир мекунед ва на [бар он] пешӣ мегиред»

31. Ва касоне, ки қуфр варзиданد мегӯянд: «Мо ҳаргиз ба ин Қуръон ва ба он [китобҳое], ки пеш аз он будааст, имон намеоварем». Кош медиҳӣ он вақтро, ки ин ситамгорон дар пешгоҳи Парвардигорашон нигоҳ дошта мешаванд [ва] сухани яқдигарро рад мекунанд [ва ҳар як гуноҳро ба гардани дигаре меандозад]. Онон, ки [дар дунё] ба нотавонӣ кашида шуда буданд ба касоне, ки гарданкашӣ мекарданд, мегӯянд: «Агар шумо набудед, мо ҳатман, имон меовардем»

32. Онон, ки гарданкашӣ мекарданд, [дар посух ба] касоне, ки ба нотавонӣ кашида шуда буданд, мегӯянд: «Оё мо [будем, ки] шуморо аз ҳидоят-пас аз он ки ба сӯятон омад- боздоштем? [Ҳаргиз] Балки шумо худ гунаҳгор [ва аҳли фасод] будед»

وَمَا أَرْسَلْنَاكِ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ  
بَشِّرًا وَنذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

فُلَّكُمْ مَيْعَادُ يَوْمٍ لَا  
سَتَّخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا  
سَتَّقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ  
بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا يَأْلَمُ بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ  
مَوْلُوْفُونَ عَنْدَ رَبِّهِمْ بَرْجُ  
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَقْوَلَ يَقُولُ  
الَّذِينَ أَسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ  
أَسْتَكْبِرُوا لَوْلَا أَنْتَ لَكُنَّا  
مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبِرُوا لِلَّذِينَ  
أَسْتَضْعِفُوا أَكْنُ صَدَّقْتُكُمْ عَنْ  
الْهُدَى بَعْدَ إِذَا جَاءَكُمْ بِلَّ  
كُنْتُمْ تُحْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

33. Онон, ки ба нотавонй кашида шуда баданд, ба касоне, ки гарданкашى мекарданд, мегүянд: «[Чунин нест] балки найранги шабу рўз [-и шумо сабаб шуд, ки аз ҳидоят бозмонем] онгоҳ, ки ба мо дастур медодед, ба Аллоҳ таоло кофир шавем ва барояш [дар қудрат ва парастиш] ҳамтоёне қарор диҳем». Онон ҳангоме ки азоб [-и илоҳӣ]-ро мебинанд, пушаймонии худро [дар дил] пинҳон мекунанд ва Могулу занҷирҳоро дар гардани ононе, ки қуфр варзидаанд, меандозем. Оё ҷуз [ба қайфари] он чи мекарданд, мучозот мешаванд?

34. Ва дар ҳеч шаҳре бимдиҳандае нафиристодем, магар ин ки сарватмандони саркаши онҷо гуфтанд: «Паёмеро, ки маъмур ба [иблоги] он шудаед, ҳатман, инкор мекунем»

35. Онон мегуфтанд: «Амвол ва фарзандони мо [аз шумо] бештар аст ва ҳаргиз мучозот наҳоҳем шуд»

36. [Эй паёмбар] бигӯ: «Бе тардид, Парвардигорам [барои озмоиши мардум, неъмат ва] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад, густурда медорад ва [ё] танг мегирад; vale бештари мардум намедонанд

وَقَالَ الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ  
أَسْتَكْبِرُوا بِأَنَّهُمْ كُثُرُ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ  
إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُفُرَ بِاللَّهِ  
وَجَعَلَ لَهُمْ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا أَشَدَّهُمْ  
لَهَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا لِأَغْلَلَهُ  
فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ  
يُجْزِئُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا  
قَالَ مُرْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ  
كَفِرُونَ ﴿٣٤﴾

وَقَالُوا حَنْ حَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا  
وَمَا حَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

فُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

37. Ва амволу фарзандонатон [фазилате] нест, ки шуморо ба пешгоҳи Мо наздик созад, магар касе, ки имон оварда ва коре шоиста анҷом додааст; пас, онон дар баробари он чи кардаанд, подоши дучандон доранд ва дар хонаҳои баланди биҳишт дар амну осоишанд

38. Ва касоне, ки дар [дур кардани мардум аз] оёти Мо мекушанд, то [ба пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, ононанд, ки [ба азоби дузах] фаро хонда мешаванд

39. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Бе тардид, Парвардигорам [неъмат ва] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад, густурда медорад ва [ё] танг мегирад; ва ҳар чизеро [ки дар роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ кунед, ӯ ба ҷойи он [мол- ва беҳтар аз он –ба шумо] бозпас медиҳад; ва ӯ беҳтарин рӯзиҳиҳанда аст»

40. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло ҳамай ононро бармеангезад, онгоҳ ба фариштагон мегӯяд: «Оё инҳо шуморо мепарастиданд?»

41. [Фариштагон] мегӯянд: «Ту мунаzzахӣ; [дӯст ва] корсози мо Ту ҳастӣ, на онон; балки [ин мушрикон] шаётинро мепарастиданд ва бештарашон ба онҳо имон доштанд»

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ  
بِالَّتِي تُفَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا لُقْنَى إِلَّا  
مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ  
لَهُمْ جَزَاءُ الصِّغِيفِ بِمَا عَمِلُوا  
وَهُمْ فِي الْعُرْفَةِ ءَامِنُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَانِيَتَنَا  
مُعَجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَدَابِ  
مُحْضَرُونَ ﴿٣﴾

فُلِ إِنَّ رَبِّي يَسْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا  
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ  
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيْعاً ثُمَّ يَقُولُ  
لِلْمُلَائِكَةَ أَهْتُؤْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا  
بِعَدُدُونَ ﴿٣﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيْعاً ثُمَّ يَقُولُ  
لِلْمُلَائِكَةَ أَهْتُؤْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا  
بِعَدُدُونَ ﴿٣﴾

قَالُوا سُبْحَنَنَا أَنْتَ وَلِيَنَا مِنْ  
دُونِنَا بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آخِنَّ  
أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

42. Пас, имрӯз ҳеч як аз шумо суд ва зиёне барои дигаре надорад; ва ба касоне, ки [бо ширк варзидан] ба худ ситам мекарданд, мегӯем: «Бичашед азоби оташеро, ки дурӯғаш меangoштед

43. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мо бар онон [кофирон] хонда мешавад, мегӯянд: «Ин ҷуз марде нест, ки меҳоҳад шуморо аз он чи падаронатон мепарастиданд, боздорад»; ва [низ] мегӯянд: «Ин [Қуръон] ҷуз дурӯғе барбофта нест»; ва касоне, ки куфр варзиданд, дар бораи ҳак – вакте ба сӯяшон омад – гуфтанд: «Ин [Қуръон, ҷизе] нест, магар ҷодуе ошкор»

44. Мо [пеш аз ин Қуръон] ҳеч китобе ба онон [мушрикон] надодаем, ки онро бихонанд [ва бо истинод ба матолибаш туро дурӯғгӯ бидонанд] ва пеш аз ту ҳеч бимдиҳандае ба сӯяшон нафиристодаем

45. Касоне, ки пеш аз онон буданд [низ паёмбарони илоҳиро] дурӯғгӯ ангоштанд ва [ин дар ҳоле аст, ки машрикони қавми ту, ҳатто] ба даҳяки он чи [аз қудрату сарват] ба онон дода будем, нарасидаанд, vale [он кофирон] паёмбаронамро дурӯғгӯ ангоштанд; пас, [бингар, ки] кайфари Ман чи гуна буд

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ  
لِإِعْضَنْ تَقْعَدَا وَلَا ضَرَّا وَنَمُولُ  
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْلُهُ عَذَابُ النَّارِ  
أَلَّا كُنْثُمْ بِهَا لُكَيْبُونَ ﴿٤٦﴾

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ مَا أَيْتُنَا بَيْنَتِ  
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ  
يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْدُ  
إِبَابَوْكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْلُ  
مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِلْحُقْقِ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا  
سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾

وَمَا عَاتَيْنَاهُمْ مِنْ كُنْبِ  
يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ  
قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٨﴾

وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا  
بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا عَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوا  
رُسُلِنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٤٩﴾

46. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] бигү: «Ман фақат шуморо ба як [сухан] панд медиҳам, ки: ду-ду ва як-як [гурӯх-гурӯх ё инфириод] барои Аллоҳ таоло бархезед, сипас [дар аҳвол ва зиндагии паёмбар] биянدهшёд, [то бидонед, ки] ин ҳамнишини шумо [Мұхаммад] девона нест; ў бимдиҳандаест, ки пеш аз [фаро расидани] азоби сахт, барои [ҳидояти] шумо омадааст»

47. Бигү: «Ҳар подоше, ки [барои рисолатам] аз шумо хостаам, барои худатон бошад. Подоши ман ҷуз бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло нест ва ў бар ҳар чизе гувоҳ аст»

48. Бигү: «Яқинан Парвардигорам, ки донои розҳои ниҳон аст, [истиддолҳои] ҳақро бар ботил фурӯ меафканад [ва онро нобуд месозад]»

49. Бигү: «Ҳақ [Ислом] фаро расид ва ботил наметавонад [таъсир ва қудрати ҷадиде] оғоз қунад ва на [нуфузи гузаштаашро] бозгардонад

50. Бигү: «Агар [ман бо расондани ин паём] гумроҳ шуда бошам, ҷуз ин нест, ки ба зиёни хеш гумроҳ шудаам ва агар ҳидоят ёфта бошам, ба сабаби он [сухане] аст, ки Парвардигорам бар ман ваҳӣ меқунад. Бе тардид, ў шунаво [ва] наздик аст»

\* قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُم بِوَحْيَةً أَنْ  
تَقُومُوا لِلَّهِ مَنْتَهِيٌ وَقُرَدَيْ ثُمَّ  
تَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  
جِهَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ  
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٥١﴾

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ  
لَكُمْ إِنْ أَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٢﴾

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَلُمْ  
الْغَيُوبِ ﴿٥٣﴾

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّي أَلْبَطُ  
وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٤﴾

قُلْ إِنْ ضَلَّتُ فَإِنَّمَا أَضَلُّ عَلَيْ  
نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَى  
إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ وَسَيِّعُ مَرِيبُ ﴿٥٥﴾

51. Кош ҳангомеро медиidй, ки [кофирион аз мушохидаи азоб] ваҳшатзада мешаванд ва [ҳеч роҳи] гурезе нест ва ононро аз ҷои наздике [ки интизорашро надоранд] дастгир мекунанд

52. Онон [дар ин ҳол] мегӯянд: «Ба ин [қиёмат] имон овардем»; ва [акнун, ки мурдаанд] чи гуна аз ҷои [чунин] дур дастрасӣ [ба имон] барояшон мумкин аст?

53. Ҳол он ки онон дар дунё ин [қиёмат]-ро инкор мекарданд ва аз дур [ва бидуни дониш ва огоҳӣ, ба Паёмбар] нисбатҳои нораво медонанд

54. Ва [саранҷом] миёни онон ва он чи [аз лаззатҳои дунявӣ] ки хуш доранд, ҷудой афтод; чунонки пеш аз ин низ бо амсоли [ва ҳамфирони] эшон низ чунин рафтore шуд [чаро ки] яқинан онон [низ нисбат ба қиёмат] саҳт дар тардид буданд

وَلُوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا قَوْتٌ  
وَأُخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ

وَقَالُوا إِمَّا بِهِ وَإِنَّا لَهُمْ  
الشَّاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ  
وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ  
بَعِيدٍ

وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَهُونَ  
كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ  
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُّرِيبٍ

## Сураи Фотир فاطر

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Сипос [ва ситоиш] аз они Аллоҳи оғаринандаи осмонҳо ва замин аст; [Парвардигоре, ки] фариштагонро бо болҳои дугона ва сегона ва чаҳоргона, фиристодагон [-и хеш ба сӯйи мардум] қарор дод [ва] ҳар чи бихоҳад дар оғариниш меафзояд. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност

2. Ҳар [бахшиш ва] раҳмате, ки Аллоҳ таоло барои мардумон бикушояд, ҳеч боздоранде барояш нест ва ҳар чиро бозгирад, фиристандае пас аз Ӯ вучуд надорад; ва Ӯ шикастнапазиру ҳаким аст

3. Эй мардум, неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд оваред. Оё оғаринандае чуз Аллоҳ таоло ҳаст, ки шуморо аз осмон ва замин рӯзӣ дихад? Ҳеч маъбуде чуз Ӯ нест. Пас, чи гуна [аз ҳақ] мунҳариф мешавед?

4. [Эй паёмбар] Агар мушрикон туро дурӯғгӯ меангранд [ғамгин мабош; зеро] паёмбарони пеш аз туро низ дурӯғгӯ ангоштанд ва [саранҷом ҳамаи] корҳо ба Аллоҳ таоло боз гардонида мешавад

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَآتِكَةِ رُسْلًا  
أُولَئِي أَجْيَحَةٍ مَّقْنَى وَثُلَّتَ وَرُبَّعَ  
يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

مَا يَقْتَحِمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ  
فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا  
مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ②

يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ هُلْ مِنْ خَلِيقٍ غَيْرُ اللَّهِ  
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ③

وَإِنْ يُكَذِّبُوكُمْ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ ④

5. Эй мардум, яқинан, ваъдаи Аллоҳ таоло [дар мавриди қиёмат] ҳақ аст; пас, [хушёр бошед, ки лаззатҳои] зиндагии дунё шуморо нафиребад ва шайтон шуморо нисбат ба [таъхир дар азоб ва шикебой] Аллоҳ таоло нафиребад

6. Бе тардид, шайтон душмани шумост; пас, шумо низ ўро душман [-и худ] гиред. Ҷуз ин нест, ки ў пайравонашро [ба куфр] меҳонад, то аз аҳли оташ бошанд

7. Касоне, ки куфр варзидаанд, азобе саҳт [дар пеш] доранд ва касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд омурзиш ва подоше бузург [дар итизор] доранд

8. Пас, оё касе, ки кирдори зишташ дар назараш ороста гаштааст ва онро неку мебинад [ҳамчун муъмини ҳақиқатбин аст?] пас, бе тардид, Аллоҳ таоло ҳар киро ҳоҳад гумроҳ месозад ва ҳар киро бихоҳад ҳидоят мекунад; пас, [эй паёмбар] вучудатро ба хотири дареғҳо [-и фаровон] бар [гумроҳии] онон табоҳ накун. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар он чи мекунанд, огоҳ аст

9. Аллоҳ таоло аст, ки бодҳоро равон мекунад ва [онҳо низ] абреро бармеангезанд; сипас Мо он [абр]-ро ба сӯйи сарзамине [хушк ва] мурда мефириstem ва ба [vasilai] он заминро – пас аз хушкӣ ва ҳазонаш–зинда мекунем. Барангехтан [-и мурдагон аз қабрҳо низ] чунин аст

يَأَيُّهَا أَنْتَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ  
فَلَا تَغُرِّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا  
يَغُرِّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٥﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخُذُوهُ  
عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُونَا حِزْبُهُ وَلِيَكُونُوا  
مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا رَعَمْلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ  
كَبِيرٌ ﴿٧﴾

أَفَمَنْ زُبَّقَ لَهُ و سُوءُ عَمَلِهِ فَرَمَاهُ  
حَسَّنَاتُ قَيْلَانَ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَدْهَبْ  
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

وَاللَّهُ أَلَّذِي أَرْسَلَ الرَّبِيعَ فَتَثِيرُ  
سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتٍ  
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴿٩﴾

10. Ҳар ки сарбаландй [-и дунё ва охиратро] меҳоҳад, [бидонад, ки] сарбаландй ҳама аз они Аллоҳ таоло аст. Гуфтори пок [ва зикри илоҳӣ] ба сӯяш авҷ мегирад ва кирдори шоистаи он [гуфтор]-ро боло мебарад; ва онон, ки зиштиҳо [ва гуноҳон]-ро дасисачинӣ мекунанд, азоби сахте [дар пеш] доранд ва [нақша ва] найрангашон нобуд мегардад

11. Ва Аллоҳ таоло [нахустин] шуморо аз хoke оғарид ва он гоҳ, [фарзандонаш] аз нутфае [падид овард]; сипас шуморо ҷуфтҳо [-и яқдигар] қарор дод. Ҳеч [чондори] модае бордор намешавад ва зоймон намекунад, магар бо дониш [ва огоҳии] Ў; ва ҳеч [чондори] куҳансоле умри тӯлонӣ намекунад ва аз умраш коста намегрداد, магар он ки дар қитобе [Лавҳи маҳфуз] сабт аст. Ба ростӣ, ки ин кор барои Аллоҳ таоло осон аст

12. Ва он ду дарё яксон нестанд: ин яке ширин ва хушгувор аст ва нӯшиданаш гуворост ва он яке шӯру талҳ аст; ва аз [сайди] ҳар як гӯште тоза меҳӯред ва зеваре [ҳамчун марворид ва марҷон аз аъмоқаш] берун меоваред, ки онҳоро бар тан мекунед; ва киштиҳоро дар он дарё мебинӣ, ки [синаи амвочро] мешикофанд, то аз баҳшоиши он баҳраманд гардед; бошад, ки сипос гузоред

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَرَةَ فَلَلَهُ الْعَرَةُ  
جَيِّعًا إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَيْمُ الظَّيْبُ  
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ  
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْتَيْكَ هُوَ

يَبُورُ ﴿١﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا  
تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَيْ وَلَا تَنْصَعُ إِلَّا  
بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا  
يُقْصُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِسِيرٍ ﴿٦﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ  
فُرَاتٌ سَاعِيٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ  
أَجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَهُما  
طَرِيًّا وَسَسْطَرْجُونَ حَلْيَةً  
تَلْبُسُونَهَا وَتَرِي الْفُلْكَ فِيهِ  
مَوَاحِدَ لَتَبَتَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧﴾

13. [Аллоҳ таоло] шабро дар рӯз дармеоварад ва рӯзо дар шаб дармеоварад [ва инчунин бар тӯли ҳар яке меафзояд] ва хуршед ва моҳро ба хидмат [-и инсон] гумошт, ки ҳар як то замоне муайян [дар мадори худ] равон бошанд. Ин аст Аллоҳ таоло— Парвардгори шумо; фармонравой аз они Ӯст ва касонеро, ки ба чойи Ӯ меҳонед, [дар баробараш чунон фақиранд, ки ҳатто] пусти ҳастаи хурмооро доро нестанд

14. Агар ононро бихонед, садоятонро намешуванд ва [ба фарзи маҳол] агар бишнаванд, посухатонро намедиҳанд ва рӯзи қиёмат аз ширки шумо безорӣ мечӯянд; ва [эй паёмбар] ҳеч кас ҳамчун [Парвардгори] огоҳ туро [аз ҳақоиқ] хабардор намесозад

15. Эй мардум, [ҳамаи] шумо ба Аллоҳ таоло ниёзмандед ва [танҳо] Аллоҳ таоло аст, ки бениёзи сутуда аст

16. Ӯ агар бихоҳад, шуморо [аз миён] мебараад ва оғаринише ҷадид [ба чойи шумо падид] меоварад

17. Ва [анҷоми] ин кор барои Аллоҳ таоло душвор нест

يُولُجُ الْئَيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَيُولُجُ  
الْنَّهَارَ فِي الْئَيْلِ وَسَحَرَ الْشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى  
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ  
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا  
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ <sup>(١٣)</sup>

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوْ دُعَاءَكُمْ  
وَلَوْ سَيَعُوا مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ  
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ  
بِشَرَكِكُمْ وَلَا يُنَيِّثُكَ مِثْلُ  
حَبِيبِ <sup>(١٤)</sup>

\*يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْ شُوْالْفَقَرَاءُ إِلَى  
اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ أَحْمَيْدُ <sup>(١٥)</sup>

إِن يَشَأْ يَدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَانِقٍ  
جَدِيدٍ <sup>(١٦)</sup>

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ <sup>(١٧)</sup>

18. Ва ҳеч гунахгоре, бори гуноҳи дигареро ба дӯш намегирад ва агар [шахси] гаронбore, [дигареро] барои ҳамли бори [гуноҳони] хеш фаро бихонад, [чизе аз он бор] бардошта намешавад; ҳарчанд, ки ў хешованд [-и наздиш] бошад. [Эй паёмбар] Чуз ин нест, ки ту фақат ба касоне ҳушдор медиҳӣ, ки дар ниҳон аз [мучозоти] Парвардгорашон метарсанд ва намоз барпо медоранд. Ҳар ки [аз гуноҳон] пок шавад, пас? яқинан танҳо ба суди хеш пок гаштааст ва бозгашт [-и ҳама] ба сўйи Аллоҳ таоло аст

19. Ва [кофир ва муъмин баробар нестанд; чунонки] нобино ва бино яксон нестанд

20. Ва на торикиҳо ва нур

21. Ва на соя ва боди сўзон

22. Ва зиндагон ва мурдагон яксон нестанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло [нидиҳ ҳақро] ба гӯши ҳар ки бихоҳад мерасонад ва ту [эй паёмбар] наметавонӣ яксонеро, ки дар гӯрҳо ҳастанд, шунаво созӣ

23. Ту чуз бимдиҳандae [беш] нестӣ

24. Ба ростӣ, Мо туро ба ҳақ башоратдиҳанд ва бимдиҳанд фиристодем ва [дар наслҳои гузашта низ] ҳеч уммате набуд, магар он ки миёнашон бимдиҳандae гузашта аст

وَلَا تَنْزِرْ وَازْرَةً وَرَزْ أُخْرَىٰ وَلَان  
تَدْعُ مُشْفَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمِلُ  
مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا  
تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهِمْ  
بِالْعَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ  
تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَلَآ  
اللَّهُ الْمُصِيرُ ﴿١٨﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْجَيْمِرُ ﴿١٩﴾

وَلَا الظَّلْمُثٰ وَلَا الْتُورُ ﴿٢٠﴾

وَلَا الظَّلْلٰ وَلَا الْخُورُ ﴿٢١﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاثُ  
إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ  
يَسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقْقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا  
وَإِنْ مَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا حَلَّ فِيهَا  
نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

25. Ва агар [мушрикон] туро дурӯғӯ миангоранд, [ачиб нест; чаро ки] бе тардид, касоне, ки пеш аз онон буданд, [низ] паймбаронашонро, ки бо далоили равшан ва китобҳои осмонӣ ва китоби равшангар ба сурогашон омаданд, дурӯғӯ ангоштанд

26. Он гоҳ [Ман низ] касонеро, ки куфр варзида буданд, нобуд кардам; пас, [бингар, ки] кайфари Ман чи гуна буд

27. Оё надидай, ки Аллоҳ таоло аз осмон обе нозил кард ва ба [василаи] он [аз дараҳтони муҳталиф] меваҳоёе падид овардем, ки рангҳояш гуногун аст ва аз кӯҳҳо [низ рагаҳо ва] роҳҳо сафед ва қирмиз ва комилан сиёҳ [оғаридем], ки рангҳояш гуногун аст?

28. Ва ҳамчунин аз инсонҳо ва ҷунбандагон ва ҷаҳорпоён [низ маҳлуқоте оғаридем, ки] рангҳояш гуногун аст. Ба ростӣ, аз [миёни] бандагони Аллоҳ таоло, танҳо доноён [ҳастанд, ки ба сифот ва аҳқоми илоҳӣ оғоҳӣ доранд ва] аз ӯ метарсанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло шикастнозазири омурзанда аст

29. Дар ҳақиқат, касоне, ки китоби Аллоҳро меҳонанд ва намоз барпо медоранд ва аз он чи ба эшон рӯзӣ додаем, пинҳону ошкор инфоқ мекунанд, ба тиҷорате [пурсуд] умед доранд, ки ҳаргиз зиён [ва қасодӣ] надорад

وَإِن يُكَذِّبُوكُمْ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ  
مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ  
الْمُبِينِ ﴿٦﴾

ثُمَّ أَخْدُثُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرٌ ﴿٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَآءَةً فَأَحْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا  
الْوَنْهَانِ وَمِنَ الْجَبَالِ جُدُدٌ بِيَضِّ  
وَحُمُرٌ مُخْتَلِفُ الْوَنْهَانِ وَغَرَابِيبُ  
سُودٌ ﴿٨﴾

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامَ  
مُخْتَلِفُ الْوَنْهَانُ وَكَذِيلَكَ إِنَّمَا  
يَعْتَصِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَتُو  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَمُورٌ ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كَتَبَ اللَّهِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَرَّةً لَنْ شَوَّرَ ﴿١٠﴾

30. То [Аллоҳ таоло] подошашонро ба тамомй бидиҳад ва аз фазли хеш бар [ҳаққи] онон биафзояд. Бе тардид, ў омурзандай сипосгузор аст

31. [Эй паёмбар] он чи аз ин китоб ба ту ваҳӣ кардем ҳақ аст ва он [китобҳои осмонӣ]-ро, ки пештар будааст, тасдиқ мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба [ҳоли] бандагонаш огоҳ ва биност

32. Онгоҳ ин китоб [Қуръон]-ро ба гурӯҳе аз бандагонамон, ки баргузидем [уммати Муҳаммад] ба мерос додем; пас, [бархе] аз онон дар ҳаққи хеш ситамгоранд ва [бархе дигар] аз онон миёнарав ҳастанд ва [бархе] аз онон ба фармони Аллоҳ таоло дар некиҳо пештозанд. Ин [мусулмонӣ] ва баҳрамандӣ аз Қуръон, фазилат ва] баҳшоиши бузург аст

33. [Подошашон] боғҳои ҷовидон [-и биҳиштӣ] аст, ки ба он ворид мешаванд. Дар он ҷо ба дастбандҳое аз тилло ва марворид ороста мегарданд ва либосашон аз ҳарир аст

34. [Он пас аз вуруд] мегӯянд: «Сипос [ва ситоиш] аз они Аллоҳ таоло аст, ки андӯҳро аз мо дур кард. Ба ростӣ, ки Парвардигорамон омурзандай сипосгузор аст

35. Он [маъбуде], ки аз фазли хеш моро дар ин сарои ҷовид ҷой дод; дар он ҷо ранҷе ба мо намерасад ва дучори ҳастагӣ [ва қасолат] намешавем

لَيُوْقِيْهُمْ أَجْوَرُهُمْ وَبَزِيْدَهُمْ مِنْ  
فَضْلِهِ إِنَّهُ عَمُورٌ شَكُورٌ ﴿٢١﴾

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ  
هُوَ أَلْحَقَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَغَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٢﴾

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ  
أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِيهِمْ طَالِمٌ  
لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  
سَابِقٌ بِالْخُنَرَاتِ يَإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ  
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ  
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  
وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٤﴾

وَقَالُوا لَهُمْ دِلِيلٌ أَلَّذِي أَذْهَبَ  
عَنَّا الْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ  
شَكُورٌ ﴿٢٥﴾

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ  
فَضْلِهِ لَا يَمْسُسَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا  
يَمْسُسَا فِيهَا لُعُوبٌ ﴿٢٦﴾

36. Ва барои касоне, ки куфр варзидаанд отashi дузах [дар пеш] аст. На фармон [-и марғ] бар онон чорӣ мешавад, то бимиранд ва на [чизе] аз азобаш бар онон коста мегардад. Мо ҳар носипосеро чунин ҷазо медиҳем

37. [Дузахиён] Дар он [оташ] фарёд мезананд: «Парвардигоро, моро [аз ин азоб] берун овар, то ғайр аз он чи [пештар] мекардем, кори шоистае анҷом дижем». [Ба онон гуфта мешавад] «Оё ба шумо [он қадар фурсат ва] умр надодем, то ҳар ки пандпазир аст, дар он [муддат] панд гирад? Ба [паёмбар низ ба унвони] бимдиҳанда наздатон омад; пас, [ҳоло ки итоат накардед, таъми азобро] бичашед, ки ситамгорон ҳеч ёригаре надоранд

38. Бе тардид, Аллоҳ таоло донои ниҳони осмонҳо ва замин аст [ва] Ӯст, ки ба рози дилҳо доност

39. Ӯст, ки шуморо дар замин ҷонишин [-и пешиниён] қарор дод; пас, ҳар ки куфр биварзад, куфраш ба зиёни худи ӯст; ва кофиронро куфрашон назди Парвардгорашон ҷуз ҳашм [ва безорӣ] намеафзояд; ва кофиронро куфрашон ҷуз зиён [ва гуноҳ, чизе] намеафзояд

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمُ لَا يُغْنِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ تَجْزِي كُلَّ كُفُورٍ ﴿٦﴾

وَهُمْ يَضْطَرَبُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلْحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَّلَمْ نُعَمِّرْ كُمْ مَا يَنْدَعُ كُرْ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمْ الْتَّنَيْرُ قَدْوُفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

تَصْرِيرٍ ﴿٧﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكُفَّارِنَ كُفُورُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَلًا وَلَا يَزِيدُ الْكُفَّارِنَ كُفُورُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٩﴾

40. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигү: «Он маъбудоне, ки ба чойи Аллоҳ таоло меҳонед, нишонам дихед, чи чизе аз заминро офаридаанд? Ё [ҳамроҳи Аллоҳ таоло] дар оғариниши осмонҳо ширкат доштаанд? Ё ба онон [мушрикон] китобе додаем ва аз [матолиби] он нишонаи равшане [бар ҳаққонияти худ] доранд?» [Чунин нест] Балки ситамгорон [-и мушрик] чуз фиреб, ба яқдигар ваъдае намедиҳанд

41. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло, ки осмонҳо ва заминро нигаҳ медорад, то [аз масиру мадори худ] мунҳариф нашаванд ва агар инҳироф ёбанд, пас, аз ӯ касе онҳоро нигаҳ намедорад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора бурдбори омурзанда аст

42. [Кофирон] Бо саҳттарин савғандҳояшон ба Аллоҳ таоло савғанд ёд карданд, ки агар [паёмбари] бимдиҳандае бар эшон биёяд, аз ҳар уммате роҳёфтатараанд; аммо чун [Муҳаммад ба унвони] бимдиҳандае наздашон омад, чуз дурӣ [ва нафрат аз ҳақ чизе] бар онон наафзуд

43. [Савғандҳояшон содиқона набуд; балки] Аз рӯйи гарданкашӣ дар замин ва найранги зишт [буд] ва найранги зишт, чуз домангери соҳибаш намегардад. Пас, оё [кофирон чизе] чуз суннати [илоҳӣ ва қайфари] пешиниёнро интизор доранд? Пас, ҳаргиз дар суннати Аллоҳ таоло табдиле намеёбӣ ва ҳаргиз дар суннати Аллоҳ таоло тағиире намеёбӣ

فُلْ أَرْعَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَنِي مَا  
خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرِيكٌ  
فِي السَّمَوَاتِ أَمْ عَالَيْتَهُمْ كِتَابًا  
فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ  
الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا  
غُرُورًا ﴿٤٣﴾

\*إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَانَاهَا إِنْ  
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ  
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لِئِنْ  
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ  
إِحْدَى الْأَمْمَاتِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ  
مَا زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٥﴾

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكَرٌ  
السَّيِّئَةِ وَلَا يَحْيِقُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ  
إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا  
سُنْتَ الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا تَحِدَ لِسُنْتَ  
اللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَنْ تَحِدَ لِسُنْتَ اللَّهِ  
تَحْوِيلًا ﴿٤٦﴾

44. Оё [кофирон] дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд саранчоми касоне, ки пеш аз онон ва нерумандтар аз онон буданд, чи гуна шуд? Ҳеч чизе дар осмонҳо ва замин нест, ки Аллоҳро нотавон созад [ва аз ҳавзаи қурдаташ берун равад]. Бе тардид, Ӧ ҳамвора донову тавоност

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُعِجِزُهُ وَمَنْ شَئَعَ فِي  
الْسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَ  
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

45. Ва агар Аллоҳ таоло мардумро ба сабаби он чи кардаанд, мүчозот мекард, ҳеч чунбандаеро бар пушти замин боқӣ намегузошт, аммо [муҳлат медиҳад ва кайфари] ононро то саромади муайяне ба таъхир меандозад; пас, ҳангоме ки ачалашон [дар қиёмат] фаро расад, яқинан, Аллоҳ таоло ба ҳоли бандагонаш биност.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا  
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَاهَا مِنْ  
دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى حَلْ  
مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

## Сураи Ёсин

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Ё, син

یس ﴿١﴾

2. Савганд ба Қуръони ҳаким

وَالْعُرْءَانُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

3. Бе тардид, ту аз паёмбарон [-и Mo] ҳастай

إِنَّكَ لَيْسَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

4. [Ba] Бар рохи рост [Ислом қарор дорй]

عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

5. [Ин Қуръон] Фуруфиристодаи [Парвардигори] шикастнопазири меҳрубон аст

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

6. То мардумеро [дар бораи азоби қиёмат] бим дихӣ, ки падаронашон ҳушдор наёфтаанд ва [бад-ин сабаб] онҳо низ ғофиланд

إِنْذِرْ قَوْمًا مَا أَنْذِرْ إِبْرَاهِيمَ فَهُمْ

غَفِيلُونَ ﴿٦﴾

7. Яқинан, фармон [-и азоби илоҳӣ] бар бештарашон таҳаққӯк ёфтааст; пас, [лаҷочат мекунанд ва] имон намеоваранд

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

8. [Мисоли гумроҳии кофирон, чунон аст, ки гӯй] Мо бар гарданҳояшон занҷирхое ниҳодаем, ки то зери манаҳояшон [печидашуда] аст, чунонки сарҳояшон боло мондааст [ва аз анҷоми ҳар хайре очизанд ва рохи ҳидоятро намеёбанд]

إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَلًا وَهِيَ

إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

9. Ва аз пеши рўяшон деворе ва аз пушти сарашон низ деворе ниҳодаем ва чашмонашонро бо пардае пўшонидаем; аз ин рўст, ки [ҳақиқатро] намебинанд

10. [Эй паёмбар] барояшон яксон аст, ки ононро бим дихӣ ё надихӣ; [дар ҳар ҳол] имон намеоваранд

11. Ҷуз ин нест, ки ту ба касе бим медиҳӣ [ва ин кор барои касе суд дорад], ки пайрави Куръон бошад ва дар ниҳон аз [Парвардигори] Раҳмон битарсад; пас, Ўро [ки чунин аст] ба омурзиш ва подоши арчманд башорат бидех

12. Яқинан, Моем, ки мурдагонро зинда мекунем ва он чиро, ки аз пеш фиристодаанд ва осори [боқимонда аз] эшонро менависем; ва ҳама чизро дар Китоби равшан [Лавҳ-ул-маҳфуз] ба шумор овардаем

13. [Эй паёмбар] барояшон [моҷарои] мардуми он шаҳрро мисол бизан, он гоҳ ки паёмбарон наздашон рафтанд

14. Ва вақте ду нафар аз паёмбаронро ба сўяшон фиристодем; аммо [мардум] ононро дурӯғгӯ ангоштанд; пас, бо фиристодани паёмбари савум он дуро [таъиид ва] тақвият кардем. Онон [ба аҳолии шаҳр] мегуфтанд: «Мо фиристодагон [-и илоҳӣ] ба сўи шумо ҳастем»

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا

يُبَصِّرُونَ ﴿١﴾

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَذَّنَرَتْهُمْ أَمْ لَمْ

تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَحْشَى

الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبِشَرُهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأَخْرِيٍّ كَرِيمٍ ﴿٣﴾

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَحْكُمُ مَا

قَدَّمُوا وَعَاقَرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحَصَّيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ

الْقَرْبَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥﴾

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا

فَعَرَزَنَا بِئَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ

مُّرْسَلُونَ ﴿٦﴾

15. [Онон дар посух] гуфтанд: «Шумо چуз башаре ҳаммонанди мо нестед ва [Парвардигори] Раҳмон чизе [аз ваҳӣ] нозил накардааст. Шумо چуз дурӯғ намегӯед»

16. [Паёмбарон] гуфтанд: «Парвардигорамон медонад, ки қатъан, ба сӯйи шумо фиристода шудаем

17. Ва мо вазифае چуз расонидани ошкор [-и ваҳӣ] надорем»

18. [Мардум] Гуфтанд: «Мо шуморо ба фоли бад гирифтаем. Агар [аз таблиғ] даст барнадоред, ҳатман, сангсоратон мекунем ва бе тардид, азоби дардноке аз [ҷониби] мо ба шумо хоҳад расид»

19. [Паёмбарон] Гуфтанд: «Шумии шумо бо худатон [ва ноши аз қуфру гуноҳ] аст. Оё агар пандатон диҳанд, [онро шум мепиндоред?] балки [ҳақиқат ин аст, ки шумо дар иртикоби гуноҳ] мардуми исрофкоред»

20. Ва марде аз дуртарин нуқтаи шаҳр шитобон омад [ва] гуфт: «Эй қавми ман, аз ин паёмбарон пайравӣ қунед»

21. Пайрави касоне бошед, ки аз шумо подоше намехоҳанд ва худ ҳидоят ёфтаанд

22. Ва чаро маъбудеро напарастам, ки маро оғаридааст ва [шумо низ] ба сӯяш бозгардонда мешавед?

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَنَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا  
أَنْزَلَ الْرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ  
إِلَّا تَكُنُّ بُنُونَ ﴿١٥﴾

قَالُوا رَبُّنَا يَعْمَلُ إِنَّا إِلَيْكُمْ  
لَمْرَسِلُونَ ﴿١٦﴾

وَمَا عَيْنَاهُ إِلَّا أَبْلَغَ أَمْبَيْنُ ﴿١٧﴾

قَالُوا إِنَّا نَظَرَيْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ  
تَنْتَهُوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَسْتَأْنَنَّكُمْ  
مَّنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

قَالُوا طَرِيرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكْرُنَا<sup>٢</sup>  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ  
يَسْعَى فَالْيَقُولُ أَتَيْعُوا  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

أَتَيْعُوا مَنْ لَا يَسْكُنُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ  
مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

23. Оё ба чои Ў маъбудоне баргузинам, ки агар [Парвардигори] Раҳмон бихоҳад, газанде ба ман бирасонад, на шафоаташон бароям суде дорад ва на метавонанд [аз азоби илоҳӣ] начотам дижанд?

24. Дар он сурат, яқинан, дар гумроҳии ошкоре хоҳам буд

25. Ман ба Парвардигоратон имон овардаам [ва аз марғ ҳаросе надорам] пас, суханонамро бишувавед

26. [Пас, чун он мард ба дасти қавмаш ба шаҳодат расид] Ба вай гуфта шуд: «Вориди биҳишт шав». Ў гуфт: «Эй кош, қавми ман медонистанд,

27. ки Парвардигорам маро омурзида ва гиромӣ доштааст»

28. Пас аз [шаҳодати] ў бар қавмаш ҳеч сипоҳе аз осмон нафиристодем ва [пеш аз ин низ] фуру фиристанда набудем

29. [Кайфарашон] Қуз як бонги маргбор набуд; пас, ба ногоҳ ҳамагӣ [мурда ва] хомӯш гаштанд

30. Эй афсӯс, бар ин бандагон! Ҳеч паёмбаре ба сўяшон наёмад, магар он ки масхарааш мекарданд

31. Оё надиданд [ва намедонанд] ки қабл аз онон чи бисёр наслҳоро ҳалок кардаем, ки дигар назди инҳо [ба дунё] бознамегарданд?

إِنَّمَا تَخْذُلُ مِنْ دُونِيهٖ عَالَهٗ إِنْ يُرِدُنَ  
أَرَأَنَّهُمْ بِهِ رَبٌّ لَا تُعْنِي عَنَّهُ  
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ ۲۳

إِنِّي إِذَا لَّمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۲۴

إِنِّي أَمَّا نُّعَمِّلُ فَأَسْمَعُونِ ۲۵

قِيلَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ  
قَوْمِيْ يَعْلَمُونَ ۲۶

إِنَّمَا عَنَّرَ لِي رَبِّيْ وَجَعَلَنِي مِنْ  
الْمُكْرَمِينَ ۲۷

\*وَمَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ  
مِنْ جُنُدِ مَنْ السَّمَاءُ وَمَا كُنَّا  
مُنْزَلِينَ ۲۸

إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا  
هُمْ حَلَمُدُونَ ۲۹

يَحْسُرَةً عَلَى الْعِبَادَ مَا يَأْتِي هُمْ مِنْ  
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۳۰

أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ  
الْقُرُونِ أَنَّهُمْ لِإِيمَنِهِمْ لَا  
يَرْجِعُونَ ۳۱

32. Ва [рўзи қиёмат] ҳеч кас нест,  
магар он ки ҳамагӣ назди Мо эҳзор  
мешаванд

33. Барои онон [ки қиёматро бовар  
надоранд] замини хушк нишонае  
[ибраторомӯз] аст: Мо он [замин]-ро  
зинда кардем ва аз [хоки] он донаҳое  
рӯёнидем, ки [махлуқоти илоҳӣ] аз он  
мехӯранд

34. Ва дар он [замин] боғҳое аз нахл  
ва ангур падид овардем ва дар он  
чашмаҳо равон соҳтем

35. То мардум аз мевааш бихӯранд,  
дар ҳоле ки ин [маҳсулот, ҳосили  
тaloши онҳо нест ва онҳо]-ро бо  
дастони худ амал наовардаанд. Пас,  
оё сипос намегузоранд?

36. Пок ва мунаzzah аст, он  
[Парвардигоре] ки ҳамаи нарӯ  
модаҳоро оғарида аст; аз он чи замин  
мерӯёнад [гиёҳону дарахтон] ва аз  
худашон [инсонҳо] ва аз он чи  
намедонанд

37. Ва шаб барои онон нишонае [дигар  
аз қудрати илоҳӣ] аст, [ки] рӯзро аз он  
барканор мекунем ва ногаҳон [ҳама]  
дар торикӣ фуру мераванд

38. Ва хуршед [низ пайваста] ба сӯйи  
қароргоҳаш дар ҳаракат аст. Ин  
тақдири [Парвардигори]  
шикастнолазири доност

وَإِن كُلُّ لَهُ جَمِيعٌ لَدِيْنَا  
مُحَضَّرُونَ ﴿٣٣﴾

وَعَائِيْهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمُبَتَّةُ أَحَيَّتُهَا  
وَأَحْرَجَنَا مِنْهَا حَبَّا فَيْنَهُ  
يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ  
وَأَغَنَّنَبِ وَفَجَرَنَا فِيهَا مِنَ  
الْعُوْنَى ﴿٣٥﴾

لَيَأْكُلُوا مِنْ شَمَرِيْهِ وَمَا عَيْلَتُهُ  
أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ حَكَمَهَا  
مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا أَنْفَسَهُمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

وَعَائِيْهُ لَهُمُ اَئِلَيْنَا نَسْلَحُ مِنْهُ الْنَّهَارَ  
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾

وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾

39. Ва барои моҳ [низ] манзилгоҳҳое муқаррар намудаем, то [саранчом аз қурси комил ба ҳилол ва] ба шакли шоҳаи хушки хурмо бозгардад

40. На хуршедро сазовор аст, ки [дар сайри худ] ба моҳ бирасад в на шаб бар рӯз пешӣ мегирад; ва ҳар як аз [ситораву сайёра] дар мадоре шиноваранд

41. Нишонае [дигар аз қудрати Парвардигор] барои онон ин аст, ки падаронашонро дар киштий анбошта [аз сарнишин ва бор] ҳамл кардем

42. Ҳамчунин, барояшон чизе ҳаммонанди он [киштий] офаридаем, ки савораш шаванд

43. Агар бихоҳем, ғарқашон мекунем; дар ин сурат, на фарёдрасе доранд ва на [аз тақдири илоҳӣ] раҳой меёбанд

44. Магар ин ки раҳмате аз ҷониби Mo [бинанд] ва баҳрамандӣ [аз неъматҳои дунё] то замоне [муайян шомили ҳолашон шавад]

45. Ва чун ба онон [мушрикон] гуфта мешавад: «Аз он чи пешорӯи шумост [азоби охират] ва он чи пушти сар мегузоред [саҳтиҳои дунё] парво кунед; бошад, ки мавриди раҳмат қарор гиред», [итоат намекунанд]

46. Ҳеч нишонае аз нишонаҳои [қудрат ва бузургии] Парвардигорашон бар онон арза намегардад, магар он ки аз он рӯй мегардонанд

وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ

كَأَلْعَرْجُونَ الْقَدِيمِ ﴿٢٦﴾

لَا إِلَهَ مُسْتَغْفِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

الْقَمَرُ وَلَا أَلَيْلُ سَابِقُ الظَّهَارِ وَلَكُ

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢٧﴾

وَاعِيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي

الْفُلْكِ الْمَسْخُونِ ﴿٤١﴾

وَحَكَفَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا

يَرْكُبُونَ ﴿٤٣﴾

وَإِنْ نَشَاءُ نُعَرِّفُهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ

وَلَا هُمْ يُنَقِّدُونَ ﴿٤٤﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَنْتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْقُوا مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ عَايَةٍ مَنْ ءايَتِ

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٧﴾

47. Ва чун ба онон гуфта мешавад: «Аз он чи Аллоҳ таоло рӯзиятон кардааст, инфоқ кунед», касоне, ки куфр варзидаанд, ба онон, ки имон овардаанд мегӯянд: «Оё ба касе гизо бидиҳем, ки агар Аллоҳ таоло меҳост, [Худ] ба ўғизо медод? Шумо чуз дар гумроҳии ошкор нестед»

48. Ва [бо тамасхур ба муъминон] мегӯянд: «Агар ростгӯед, ин ваъда [қиёмат] кай хоҳад буд?»

49. [Ин мункирони қиёмат] чуз дар интизори як бонги маргбор нестанд, ки ногаҳон, дар ҳоле ки саргарми чидол [дар умури дунё] ҳастанд, ононро фаро гирад

50. Пас, [дар он ҳангом] наметавонанд [ба касе] васият кунанд ва на ба сӯи хонаводаи худ бозгарданд

51. Ва [ҳангоме ки барои дувумин бор] дар сур дамида шавад ва ногаҳон аз қабрҳояшон [берун меоянд ва] ба сӯи Парвардигорашон мешитобанд

52. [Ва бо нобоварӣ] Мегӯянд: «Вой бар мо! Чи касе моро аз қабрҳоямон барангҳект?» [Ба онон гуфта мешавад] «Ин ҳамон [рӯзе] аст, ки [Парвардигори] Раҳмон ваъда дода буд; ва паёмбарон [дар ин бора] рост мегуфтанд

53. [Барангҳтани мурдагон аз гӯр] Чуз як бонги ҳавлнок [дувумин дамидан сур] нест ва ногаҳон ҳамаро назди Моҳозир мекунанд

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَّا  
أَلَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ  
عَامَنُوا أَنْطَعُمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ  
أَطْعَمُهُ وَإِنْ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٌ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً  
تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصُمُونَ

فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى  
أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ  
الْأَجَادِاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسْلُوْنَ

قَالُوا يَوْمَئِنَّا مَنْ يَعْنَتَا مِنْ مَرْقَدِنَا<sup>٤٧</sup>  
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدِيقِ<sup>٤٨</sup>  
الْمُرْسَلُونَ

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا  
هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ

54. Пас, [бидонед, ки] имрӯз, ба ҳеч  
кас ситаме намешавад ва ҷуз дар  
баробари он чи [дар дунё] кардаед,  
ҷазо намебинед

55. Бе тардид, аҳли биҳишт имрӯз бо  
шодмонӣ саргарм [-и неъматҳои  
илоҳӣ] ҳастанд

56. Онон ва ҳамсаронашон дар сояҳо  
[-и густурдаи биҳиштӣ] бар таҳтҳо такя  
задаанд

57. Дар он ҷо [ҳар гуна] мева ва ҳар чи  
бихоҳанд, барояшон [фароҳам] ҳаст

58. [Бартар аз ин неъматҳо] саломест,  
ки сухани Парвардигори меҳрубон аст

59. [Он гоҳ ба мушрикон хитоб  
мешавад] «Эй гунаҳкорон, имрӯз [аз  
муъминон] чудо шавед

60. Эй фарзандони Одам, оё бо шумо  
паймон набастам [ва фармон  
надодам], ки шайтонро напарастед,  
[ки] қатъян ў душмани ошкори  
шумост?

61. Ва ин ки [танҳо] Маро бипарастед,  
[ки] роҳи рост ҳамин аст?

62. Ва бе тардид, шайтон бисёре аз  
шуморо гумроҳ соҳт. Оё андеша  
намекардед?

63. Ин [ҳамон] дузахест, ки ба шумо  
ваъда дода мешуд

فَالْيَوْمُ لَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا  
تُحْزِرُنَّ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ  
فَكِهُونَ ﴿٥٢﴾

هُمْ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي طَلَالٍ عَلَى  
الْأَرْضِ إِلَيْكُمْ مُتَكَبِّرُونَ ﴿٥٣﴾

لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا  
يَدْعُونَ ﴿٥٤﴾

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحْمَةٍ ﴿٥٥﴾

وَأَمْتَزِرُوا الْيَوْمَ أَثْيَاهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٦﴾

\*أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى عَادَمَ أَنْ  
لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ  
عَدُوٌ مُّبِينٌ ﴿٥٧﴾

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا  
أَفَلَمْ تَكُنُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ  
تُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

64. Имрӯз ба сазои он ки куфр меварзидед, ба он [оташ] ворид шавед»

65. Имрӯз бар даҳонҳояшон муҳр мениҳем ва дастхояшон бо Мо сухан мегӯянд ва пойҳояшон ба он чи мекарданд, гувоҳӣ медиҳанд

66. Ва агар бихоҳем, бе тардид, ҷашмонашонро маҳв мекунем, пас, [бо ҷашми баста] ба сӯйи [пули] сирот [аз яқдигар] пешӣ мегиранд [то ба биҳишт роҳ ёбанд]; аммо магар кучоро мебинанд?

67. Ва агар бихоҳем [зоҳирашонро тағиیر медиҳем ва ҷунон] ононро дар ҷои худ масҳ [ва замингир] мекунем, ки натавонанд ғоме ба пеш бигузоранд ё ба ақиб бозгарданд

68. Ва Мо ба ҳар ки умри тӯлонӣ бидиҳем, дар оғариниш дигаргунаш мекунем [ва ўро ба нотавонии зеҳнӣ ва бадани даврони кӯдакӣ бармегардонем]. Пас, оё [дар бораи қудрати Парвардиғор] намеандешанд?

69. Ва Мо ба ў [Муҳаммад] шеър наомӯхтаем ва [шоири] шоистаи ў нест. Ин [ки омӯхтаем, ҷизе] нест, магар андарз ва Қуръоне равшан

70. То ҳар киро зинда [-дил] бошад, бим диҳад ва азоб бар коғирон муҳаққақ гардад

اَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَثَلَّكُمْ إِنَّ  
أَيْدِيهِمْ وَتَشَهُدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَكُنُّ سُبُّونَ ﴿٦٦﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ  
فَأَسْتَبَقُوا الْأَصْرَاطَ فَأَنَّ  
يُبَصِّرُونَ ﴿٦٧﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانِتِهِمْ  
فَمَا أُسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا  
يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾

وَمَنْ نُعَمِّرُهُ ثُنِكِسُهُ فِي الْحُلْقِ أَفَلَا  
يَعْقُلُونَ ﴿٦٩﴾

وَمَا عَلِمْنَاهُ الْشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ  
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

لَيَنْذَرَ مَنْ كَانَ حَيَاً وَيَحِيَّ الْقَرْأُلُ  
عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٧١﴾

71. Оё надидаанд, ки Мо аз он чи дастхоямон сохтааст, чаҳорпоёне барояшон оғаридаем, ки молики онҳо ҳастанд?

72. Ва онҳоро дар хидмати эшон гузаштаем, то бар бархе савор шаванд ва аз [гӯшти] бархе тағзия кунанд

73. Ва аз он [ҳайвонот] баҳраҳои дигар ва нӯшиданиҳое [шир] доранд. Пас, оё сипос намегузоранд?

74. [Бо ин ҳама неъмат мушрикон] баҷои Аллоҳ таоло маъбудоне баргузидаанд; ба ин умед, ки [аз сӯйи онҳо] ёрӣ шаванд

75. Он [маъбудҳои бечон] қодир ба ёриашон нестанд; ва ин [мушрикон дар қиёмат] лашкаре барои онҳо [бутҳо] хоҳанд буд, ки [ҳамагӣ дар оташи дузах] эҳзор мешаванд

76. [Эй Паёмбар] сухани онон туро ғамгин насозад. Бе тардид, Мо он чиро пинҳон мекунанд ва ошкор месозанд, [ба хубӣ] медонем

77. Оё инсон надидааст, ки Мо ўро аз нутфае оғаридаем [он гоҳ мароҳили рушдро тай кард ва] сипас душмане ошкор шуд?

78. Ва барои Мо мисоле зад ва оғариниши хешро фаромӯш кард [ва] гуфт: «Чи касе ин устухонҳоро [дубора] зинда мекунад, дар ҳоле ки пӯсидааст?»

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا  
عَمِلْتُمْ أَيْدِيهِنَّا أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهَا  
مَلِكُونَ ﴿٦١﴾

وَذَلِّلْنَاهُ لَهُمْ فِيمَا رَكْبُوهُمْ وَمِنْهَا  
يَأْكُلُونَ ﴿٦٢﴾

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَسَارِبٌ أَفَلَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٦٣﴾

وَأَخْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَيْهِ لَعْنَهُمْ  
يُنْصَرُونَ ﴿٦٤﴾

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُمْ رَهُمْ لَهُمْ  
جُنُدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٦٥﴾

فَلَا يَجْزُنَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا  
يُبَرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿٦٦﴾

أَوْلَمْ يَرَ إِنْسَنٌ أَنّا خَلَقْنَاهُ مِنْ  
نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٦٧﴾

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَسَيِّئَ خَلْقَهُ وَ  
قَالَ مَنْ يُحِبُّ الْعِظَمَ وَهِيَ  
رَحِيمٌ ﴿٦٨﴾

79. Бигү: «ҳамон касе зиндааш мекунад, ки нахустин бор онро падид овард ва Ў ба ҳар оғаринишё доност

80. Ҳамон ки аз дарахти сабз оташе бароятон падид овард ва шумо [дар сурати ниёз] худ аз он [дарахт] оташ меафрузед»

81. Оё касе, ки осмонҳо ва заминро оғаридааст, наметавонад ҳаммонанди инҳоро [пас аз маргашон дубора] биофаринад? Оре [метавонад] ва Ў Офаринандай доност

82. Фармони Ў чун чизеро ирода кунад, танҳо ин аст, ки ба он мегӯяд: «Мавҷуд шав»; пас, [бедиранг] мавҷуд мешавад

83. Пас, пок ва мунаzzaҳ аст Парвардигоре, ки [ҳокимиият ва] ихтиёри ҳама чиз ба дasti Ўст ва [ҳамагӣ] ба сӯи Ў бозгардонида мешавед

فَلِيُخْبِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ  
الْأَحَضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ  
تُوقَدُونَ ﴿٧٥﴾

أَوْلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِقِدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

مِثْلَهُمْ بِلَىٰ وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٧﴾

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٨﴾

## Сураи Соффот الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба фариштагони саф ба саф [ки барои паастииши Парвардигор истодаанд]
2. Ва савганд ба фариштагоне, ки абрҳоро меронанд
3. Ва савганд ба фариштагоне, ки Қуръон тиловат мекунанд
4. [ки] Бе тардид, маъбуди шумо яктост
5. [Ҳамон] Парвардигори осмонҳову замин ва он чи миёни онҳост ва Парвардигори [хуршед дар гурубгоҳҳо ва] тулуъгоҳҳо
6. Ба ростӣ, ки Мо осмони дунёро бо зевари ситорагон оростем
7. Ва онро аз [дастрасии] ҳар шайтони саркаш ҳифз кардем
8. [Он шаётин ҳаргиз] наметавонанд [суханони фариштагони] олами болоро бишуванд ва аз ҳар сӯ [бо шаҳобҳои оташин] тирборон мешаванд
9. [Аз вуруди онон ба олами фариштагон ҷилавгирӣ мешавад ва ҳамвора ба] ақиб ронда мешаванд ва азоби ҷовидон [дар пеш] доранд

وَالصَّافَةِ صَفَّا ①

فَالْزَّجَرَاتِ زَجَرًا ②

فَالْتَّلِيلَاتِ ذُكْرًا ③

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ⑤

إِنَّا زَيَّنَاهُ السَّمَاءَ الْأَذْنِيَّةَ ⑥

الْكَوَاكِبِ ⑦

وَحْفَظَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑧

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْنَّلَاءِ أَلَّا عَلَىٰ

وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑨

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ⑩

10. Магар касе, ки ногаҳон чизе [аз гуфтугӯи фариштагон]-ро дуздида гӯш дид, ки [дар ин сурат] шаҳоби дурахшон ўро дунбол мекунад

11. Аз онон [кофирон] бипурс, ки оё оғариниши [пайкарҳои] онон саҳттар аст ё он чи ки Мо [аз замину осмонҳо ва ҷаҳони бекарон] оғаридаем; [дар ҳоле ки] Мо онҳоро аз гили [бәарзиш ва] часпида падид овардем

12. Ту [аз инкори онон] дар шигифтӣ ва онҳо [низ суханонатро дар бораи қиёмат] масҳара мекунанд

13. Ва ҷун панд дода шаванд, намепазиранд

14. Ва ҷун нишонаҳои [дар мавриди ростгӯи Паёмбар] мебинанд, [онро] ба тамасхур мегиранд

15. Ва мегӯянд: «Ин [Қуръон чизе] нест, магар ҷодуе ошкор

16. Оё ҳангоме ки мурдем ва хок ва устухон шудем, барангехта хоҳем шуд?

17. Оё падарони мо [низ барангехта мешаванд]?»

18. Бигӯ: «Оре, шумо, дар ҳоле ки хор ҳастед [зинда мешавед]»

19. Пас, [вуқуи қиёмат] танҳо бо як бонг [-и саҳмноқ] аст ва ногаҳон [ҳама аз қабрҳо берун меоянд ва дар интизори дастури Парвардигор, ваҳшати қиёматро] назорат мекунанд

إِلَّا مَنْ حَطَّفَ الْحُكْمَةَ فَأَتَبْعَدَهُ

شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

فَاسْتَفْتَهُمْ أَهُمْ أَشَدُ حَلْقًا أَمْ مَنْ

حَلَقْنَا إِنَّا حَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ

لَازِبٌ ۝

بَلْ عَجِيزٌ وَيَسْخَرُونَ ۝

وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝

وَإِذَا رَأَوْا عَيْنَةً يَسْسَخَرُونَ ۝

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

أَعْذَا مِنْتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظِيمًا أَعْنَانًا

لَمْ يَبْغُوْثُونَ ۝

أَوْءَابَوْثُنَا الْأَوْلُونَ ۝

فُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝

فَإِنَّمَا هِيَ رَجُرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ

يَنْظُرُونَ ۝

20. Ва мегүянд: «Вой бар мо! Ин [ҳамон] рўзи ҷазост»
21. [Гуфта мешавад: Оре] ин ҳамон рўзи довариест, ки дурӯғаш меангуштед»
22. [Ба фариштагон гуфта мешавад] «Касонеро, ки [бо ширк ба хеш] ситам карданд, ё бо [ҳамфирон ва] ҳаммонандҳояшон
23. ва он чи ба ҷои Аллоҳ таоло мепарастиданд, гирд оваред ва ба роҳи дузах ҳидояташон кунед
24. Ва оноро нигаҳ доред, ки, ҳатман, [пеш аз рафтсан ба дузах] бозхост ҳоҳанд шуд
25. [Аз дузахиён мепурсанд] «Чаро [монанди дунё] аз яқдигар ҳимоят намекунед?»
26. Балки имрӯз [ҳамагӣ] таслим [-и амри Парвардигор] ҳастанд
27. Ва сарзанишкуон ба яқдигар рӯ меоранд
28. [Ва ба роҳбарон ва бузургони худ] мегүянд: «Шумо [барои ба қуфр қашонондани мо бо иддаои дини ростин ва] аз ҷониби ҳақ ба суроғамон меомадед»
29. [Роҳбаронашон] Мегүянд: «Мо муқассир неstem], балки шумо худ имон надоштед

وَقَالُوا يَوْمَ لَنَا هَذَا يَوْمُ الْدِينِ ﴿٦﴾

هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

تُكَبِّرُونَ ﴿٧﴾

\* أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٨﴾

مِنْ دُنْ لِلَّهِ فَاهْمُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ

الْجَحِيمِ ﴿٩﴾

وَقُفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿١٠﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ ﴿١١﴾

بَلْ هُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿١٢﴾

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

يَنَسَّاءُونَ ﴿١٣﴾

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَا عَنِ

الْأَيْمَنِ ﴿١٤﴾

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

30. Ва мо ҳеч тасаллуте бар шумо надоштем; балки шумо худ гурӯхи саркаш будед

31. Пас, [акнун] фармони мұчозоти Парвардигорамон бар мо мұхаққақ шуда ва ба ростай, мо [ҳамагай азоби дузахро] қашандаем

32. Пас, шуморо гүмроҳ намудем [чароки] дар ҳақиқат, худ низ гүмроҳ будем»

33. Пас, яқинан он рўз ҳамаи [онон] дар азоб шариканд

34. Бе тардид, Мо бо гунаҳкорон инчунин [рафтор] мекунем

35. Онон буданд, ки чун ба эшон гуфта мешуд: «Маъбуде [барҳақ] қуз Аллоҳ таоло нест» саркашӣ [ва такаббур] мекарданд

36. ва мегуфтанд: «Оё мо маъбудонамонро ба хотири [сухани] шоире девона раҳо кунем?»

37. [Чунин нест] балки ў ҳақ [тавҳид]-ро оварда ва паёмбарони [пешин] – ро тасдиқ кардааст

38. Шумо [кофирон], ҳатман, азоби дардноки [дузах]-ро мечашед

39. Ва қуз [дар баробари] он чи мекардед, мұчозот намешавед

40. Ҳама азоб мебинанд, магар бандагони муҳлиси Аллоҳ таоло

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ  
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِيَّةً ﴿٣٢﴾

فَحَقٌ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا  
لَدَائِقُونَ ﴿٣٣﴾

فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوَّيْنَ ﴿٣٤﴾

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ  
مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٥﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٧﴾

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَخَارِكُوْنَا إِلَهَنَا  
لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٨﴾

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٩﴾

إِنَّكُمْ لَذَّيْقُوْنَا الْعَذَابِ أَلَّا يَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

وَمَا تُجْزِوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٢﴾

41. Онон [дар пешгоҳи Парвардигор ризқу] рӯзии мушаххасе доранд
42. [Анвои] меваҳо [-ро дар ихтиёр хоҳанд дошт] ва гиромӣ дошта мешаванд
43. Дар боғҳои пурнеъмати [бихишт]
44. Дар ҳоле ки муқобили якдигар бар таҳтҳо [такя задаанд]
45. ҷоме аз шароби ноб [ва зулол] перомунашон мегардонанд
46. [Шаробе равшан ва] сафед, ки барои нӯшандагонашон лаззатбахш аст
47. [Шаробе, ки хуморӣ ва] сардардӣ дар нӯшиданаш нест ва аз он маст намегарданд
48. Ва наздашон занони дуруштчашм аст, ки [танҳо ба шавҳарони худ] назар доранд
49. [Занон чунон сафедандоманд, ки] гӯё тухм [-и парандагон] ҳастанд [ва зери пар ва боли онҳо аз дастрасии ҳамагон] пинҳон мондаанд
50. [Биҳиштиён дар бораи рӯйдодҳои дунё сухбат мекунанд ва] бархе аз онон пурсишкуон рӯ ба бархе дигар мекунанд
51. Яке аз онон мегӯяд: «Ман [дар дунё] ҳамнишине доштам

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٣١﴾

فَوَكِهٗ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٣٢﴾

فِي جَنَّتِ الْثَّعِيمِ ﴿٣٣﴾

عَلَى سُرُرٍ مُقْنَطِيلَينَ ﴿٣٤﴾

يُظَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٣٥﴾

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيكِينَ ﴿٣٦﴾

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ ﴿٣٧﴾

وَعِنْهُمْ قَلِصَرَتُ الْأَطْرَفِ عِينٌ ﴿٣٨﴾

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْتُونٌ ﴿٣٩﴾

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ ﴿٤٠﴾

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي فَرِينٌ ﴿٤١﴾

52. [Ў пайваста] Мегуфт: Оё ту воқеан [ба қиёмат] бовар дорй?

53. Оё ҳангоме ки мурдем ва хок ва устухон шудем, оё ҳақиқатан [зинда мешавем ва ба хотири корҳоямон] ба мо кайфар медиҳанд?»

54. [Сипас, ба дўстони биҳиштиаш] мегўяд: «Оё [шумо низ ҳамроҳи ман] сар мекашед [то бидонем ў кучост]?»

55. Он гоҳ худи ў сар мекашад ва ўро дар миёни дузах мебинад

56. Ба ў мегўяд: «Ба Аллоҳ таоло савганд, ки наздик буд маро [бо васвасаҳои куфромезат] нобуд созӣ

57. Агар неъмати [ҳидояти] Парвардигорам набуд, ман низ аз ҳозиршудагон [дар дузах] будам»

58. [Он гоҳ ба биҳиштиён мегўяд] «Оё мо дигар марге наҳоҳем дошт

59. чуз марги нахустин, ва азоб намешавем?

60. Ба ростӣ, ки ин ҳамон комёбии бузург аст

61. Аҳли амал бояд барои чунин [подош] бикӯшанд

62. Оё ин [неъмати биҳишт, каримонатар ва] барои пазирой беҳтар аст ё дарахти закум [дар дузах]?

يَقُولُ أَئْنَكُ لِمَنْ أَمْسَدْتِينَ ﴿٤٦﴾

أَئْذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلَمًا أَئْنَ

لَمْ يُنُونَ ﴿٤٧﴾

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٤٨﴾

فَأَطْلَعَ فَرَءَاءً فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٩﴾

قَالَ تَالِلِهِ إِنْ كِيدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿٥٠﴾

وَلَوْلَا يَعْمَلُ رَبِّي لَكُنُثْ مِنَ

الْمُحْضَرِينَ ﴿٥١﴾

أَفَمَا نَحْنُ بِسَيِّئَتِينَ ﴿٥٢﴾

إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ وَمَا نَحْنُ

بِعُدَدِيَّنَ ﴿٥٣﴾

إِنْ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٤﴾

لِمَنِ هَذَا فَلَيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ﴿٥٥﴾

أَذْلَكَ حَيْرٌ نُرَلَّا أَمْ شَجَرَةً

الْرَّقْمَ ﴿٥٦﴾

63. Бе тардид, Мо он дарахтро мояи озмоиши ситамгорони [мушрик] додааем [чаро ки мегўянд: «Хеч дарахте дар оташ намерўяд】

64. Дар ҳақиқат, он [мояи азоб] дарахте аст, ки аз жарфои дузах мерўяд

65. Меваҳояш [чунон бадманзар аст, ки] гӯё сарҳои шаётин аст

66. Онон [дузахиён] аз [меваҳои талхи] он меҳуранд ва шикамҳоро аз онҳо анбошта меқунанд

67. Он гоҳ рӯи ин [ғизои нопок, ба ҷойи нӯшидан] оmezахои аз оби ҷӯшон доранд

68. Сипас, яқинан, бозгашташон ба дузах аст

69. Онон падарони худро гумроҳ ёфтанд

70. Ва [ҳамчунон] дар пайи онон мешитофтанд

71. Ва, ҳатман, қабл аз онон низ бештари пешиниён гумроҳ шуданд

72. Ва бе тардид, Мо миёнашон хушдордиҳандагон [-и бисёр] фиристодем

73. Пас, бингар, ки саранҷоми хушдорёфтагон чи гуна буд

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٣﴾

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ

أَجْبِحِيمَ ﴿٤﴾

طَلْعُهَا كَانَهُ رُؤُوسُ

الشَّيْطَينِ ﴿٥﴾

فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لَعُونَ مِنْهَا

الْبَطْرَوْنَ ﴿٦﴾

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَثُوبَانِ مِنْ

حَمِيمٍ ﴿٧﴾

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْحَجِيمِ ﴿٨﴾

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا بَاءَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٩﴾

فَهُمْ عَلَىٰ عَاقِرِهِمْ يُهَرَّعُونَ

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ

الْأَلَّاهِينَ ﴿١٠﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِّرِينَ ﴿١١﴾

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْقَبَهُ

الْمُنذِّرِينَ ﴿١٢﴾

74. [Ҳама гирифтори азоб шуданд] магар бандагони муҳлиси Аллоҳ таоло

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ ﴿٦١﴾

75. Нуҳ ба даргоҳи Мо дуо кард ва [Мо] чи нақу иҷобаткунанда будем!

وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَيَنْعِمْ

الْمُجَيِّبُونَ ﴿٦٢﴾

76. Ва ў ва хонаводаашро [бо ҳамроҳи муъминон] аз балои бузурги [тӯфон] начот додем

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ الْكَرْبِ

الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

77. Ва [пас аз тӯфон, фақат пайравони муъмин ва] хонаводаи ўро [дар замин] боқӣ гузаштем

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُمْ الْأَبَاقِينَ ﴿٦٤﴾

78. Ва барояш дар миёни ояндагон [номи нек] бар ҷой ниҳодем

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٦٥﴾

79. Салом [ва ситоши] ҷаҳониён бар Нуҳ бод

سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمَيْنِ ﴿٦٦﴾

80. Ба ростӣ Мо нақукоронро, инчунин, подош медиҳем

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٧﴾

81. Бе тардид, ў аз бандагони муъмини Мо буд

إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

82. Он гоҳ дигаронро [ки дар тӯфон монда буданд] ғарқ кардем

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٩﴾

83. Ва, ҳатман, Иброҳим аз пайравони ў [Нуҳ] буд

\*وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٧٠﴾

84. [Ёд кун аз] ҳангоме ки вай бо дили пок [ва холӣ аз ширқ] ба [даргоҳи] Парвардигораш омад

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ وَقَلْبٌ سَلِيمٌ ﴿٧١﴾

85. Он гоҳ ки ба падар ва қавмаш гуфт: « Чи ҷизе мепарастед?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا

تَعْبُدُونَ ﴿٧٢﴾

86. Оё ба ҷои Аллоҳ таоло ин маъбудони дурӯғинро меҳоҳед?

أَيْقَنًا إِلَيْهَا دُونَ اللَّهِ ثُرِيدُونَ ﴿٧٣﴾

87. Гумонатон дар бораи  
Парвардигори ҷаҳониён чист?»

فَمَا ظُلِّمُوكُمْ يَرَىٰهُ الْعَلَمَيْنَ ﴿٤٧﴾

88. Сипас нигоҳе ба ситорагон афқанд  
[ва андешид]

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٤٨﴾

89. Ва гуфт: «Ман беморам [ва дар  
ҷаҳон ширкат намекунам]»

فَقَالَ إِلَيْهِ سَقِيمٌ ﴿٤٩﴾

90. Мардум ўро тарк карданд ва  
рафтанд

فَتَوَلُواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٥٠﴾

91. Он гоҳ пинҳонӣ назди бутҳояшон  
рафт ва [бо тамасхур] гуфт: «Чизе  
намехӯред?

فَرَأَعَلَىٰهُمْ فَقَالَ أَلَا  
تَأْكُلُونَ ﴿٥١﴾

92. Шуморо чи шудааст, ки сухан  
намегӯед?»

مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ ﴿٥٢﴾

93. Сипас бо дасти рости худ зарбаҳои  
[муҳкам] бар онҳо ворид овард [ва ҷуз  
бути бузург ҳамаро шикаст]

فَرَأَعَلَيْهِمْ ضَرِبًا بِالْيَمِينِ ﴿٥٣﴾

94. Пас, қавмаш шитофтанд ва ба сӯйи  
ӯ омаданд

فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرْثُونَ ﴿٥٤﴾

95. [Иброҳим] гуфт: «Оё ҷизеро, ки худ  
метарошед, мепарастед?

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِشُونَ ﴿٥٥﴾

96. Ва ҳол он ки Аллоҳ таоло [ҳам]  
шумо ва [ҳам] он чиро анҷом медиҳед  
офаридааст

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

97. [Вақте бутпарастон аз посух  
дармонданд] Гуфтанд: «Барояш бинои  
[баланд] бисозед ва ўро дар оташ  
бияфканед»

قَالُواْ أَبْنُواْ لَهُ بُنْيَاتًا فَأَلْقُوهُ فِي

أَلْجِيمِ ﴿٥٧﴾

98. Пас, барои [нобудии] ў найранг  
хостанд, [вале] Мо ононро паст ва  
[мағлуб] соҳтем [ва оташ бар Иброҳим  
саид ва беасар шуд]

فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

أَلْأَسْتَلِينَ ﴿٥٨﴾

99. Ва гуфт: «Ман ба сўи [сарзамини дигаре барои ибодати] Парвардигорам меравам ва ў ҳидоятам хоҳад кард

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي  
سَيِّدِي مِنْ  
ۚ

100. Парвардигоро, ба ман [фарзанде] аз шоистагон ато кун»

رَبِّ هُبْ لِي مِنَ الْصَّالِحِينَ  
ۚ

101. Мо [дуояшро мустаҷоб кардем ва] ўро ба таваллуди писари бурдборе башорат додем

فَبَشَّرَنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ  
ۚ

102. Ва чун [Исмоил] ба [синни навҷавонӣ ва] ҳадди талош [ва ҳамкорӣ] бо ў [Иброҳим] расид, ба вай гуфт: Писарам, дар хоб [ба ман ваҳӣ мешавад ва] мебинам, ки туро забҳ мекунам. Назарат дар ин бора чист?» [Исмоил] гуфт: «Падарҷон, он чиро ки ба ту амр шудааст анҷом бидех. Иншоаллоҳ маро [дар баробари ин фармон] шикебо хоҳӣ ёфт»

فَلَمَّا بَأْتَعَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَئُونَى إِنِّي  
أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْجُكَ فَأَنْظُرْ  
مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتَيْتَ أَفْعَلْ مَا  
ثُومَرُ سَتَحْدِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
الصَّابِرِينَ  
ۚ

103. Пас, чун ҳар ду таслими [фармони Парвардигор] шуданд ва [Иброҳим] ўро бо гуна [бар хоқ] ниҳод

فَلَمَّا آتَسْلَمَا وَتَّلَهُ وَلِلْجَيْبِينَ  
ۚ

104. Ба ў ниҳо додем, ки «Эй Иброҳим!

وَنَذَّيْنَاهُ أَنْ يَأْبِرَهِيمُ  
ۚ

105. Яқинан хобатро таҳақкуқ бахшидӣ». Мо накукоронро чунин подош медиҳем

قَدْ صَدَقْتُ الرُّءْيَا إِنَّا كَنَّا لَكَ  
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
ۚ

106. Бе тардид, ин [хоб] озмоишё ошкор буд [ва Иброҳим аз он сарбаланд берун омад]

إِنْ هَذَا لَهُ أَبْلَغُ الْمُبْيِنُ  
ۚ

107. Ва [ҷони] ўро дар баробари қурбонии бузурге бозхаридем

وَقَدِيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  
ۚ

108. Ва барояш дар миёни ояндагон [номи нек] бар ҷой ниҳодем

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ  
ۚ

109. Салом бар Иброҳим

سَلَّمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٤﴾

110. Мо нақуқоронро чунин подош  
медиҳем

كَذَلِكَ حَجْزٌ مُّحْسِنٰي ﴿١٥﴾

111. Бе тардид, ў аз бандагони  
муъмини Мо буд

إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

112. Ва ўро ба [таваллуди] Исҳоқ, ки  
паёмбаре аз шоистагон буд, башорат  
додем

الصَّلِحِينَ ﴿١٧﴾

113. [Мо] Ба ў ва Исҳоқ баракат додем,  
ва [бархе] аз афроди дудмонашон  
нақуқор буданд ва [бархе дигар]  
ошкоро нисбат ба хештан ситамгор  
буданд

وَبَرَّكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  
مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

114. Ва ба ростӣ, бар Мӯсо ва Ҳорун  
миннат ниҳодем

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿١٩﴾

115. Ва он дуро ҳамроҳи қавмашон аз  
андуҳи бузург [ситами Фиръавн ва  
хатари ғарқ шудан дар Нил] начот  
додем

الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾

116. Ва ёриашон кардем, то пирӯз  
шуданд

وَنَصَرَنَّاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلَبِينَ ﴿٢١﴾

117. Ва ба он ду китоби равшангар  
[Таврот] додем

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٢٢﴾

118. Ва ба роҳи рост ҳидояташон  
кардем

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٢٣﴾

119. Ва барояшон дар миёни ояндагон  
[номи нек] бар ҷой ниҳодем

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٤﴾

120. Салом бар Мӯсо ва Ҳорун

سَلَّمٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٢٥﴾

121. Мо нақуқоронро чунин подош  
медиҳем

إِنَّا كَذَلِكَ حَجْزٌ مُّحْسِنٰي ﴿٢٦﴾

122. Бе тардид, он ду бандагони мұммини Мо буданд

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

123. Ва, ҳатман, Илёс [низ] яке аз паёмбарони [Мо] буд

وَإِنَّ إِلِيَّاسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٧﴾

124. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки ў ба қавмаш гүфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво намекунед?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَكَبَّرُونَ ﴿١٦٨﴾

125. Оё [бути] «Баъл»-ро [ба парастиш] мекунед ва беҳтарин оғарандаро раҳо мекунед?

أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَنَذِرُوْنَ أَحْسَنَ  
الْخَلِيقِيْنَ ﴿١٦٩﴾

126. Аллоҳ таоло [-ро тарқ мекунед], ки Парвардигори шумо ва Парвардигори падаронатон аст»

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمْ  
اَلْأَلَّاهِيْنَ ﴿١٧٠﴾

127. Аммо ўро дурӯғгү ангоштанд ва мусалламан, [барои азоб] ҳозир карда мешаванд

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوْنَ ﴿١٧١﴾

128. Магар бандагони мухлиси Аллоҳ таоло

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٢﴾

129. Мо барояш дар миёни ояндагон [номи нек] бар чой ниходем

وَرَكَنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿١٧٣﴾

130. Салом бар Илёс

سَلَّمَ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٧٤﴾

131. Ба ростй, Мо накукоронро чунин подош медиҳем

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

132. Бе тардид, ў аз бандагони мұммини Мо буд

إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

133. Ва ҳатман, Лут [низ] яке аз паёмбарони [Мо] буд

وَإِنَّ لُوطًا لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٧﴾

134. [Ёд кун аз] ҳангоме ки ў ва ҳамаи хонаводаашро начот додем

إِذْ جَنَيَّتُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٨﴾

135. Магар пиразане, ки аз боқимондагон [дар азоб] буд

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿١٧٩﴾

136. Сипас дигаронро ҳалок кардем
137. Ва шумо [дар сафар ба сарзамини Шом] субҳоҳон бар [вайронаҳои шаҳрҳои] онон мегузаред,
138. ва шабонгоҳ. Оё намеандешед [ва ибрат намегиред]?
139. Ва, ҳатман, Юнус [низ] яке аз паёмбарони [Мо] буд
140. [Ёд кун аз] ҳангоме ки [ ҳашмгин аз қуфри қавмаш, бидуни иҷозати Парвардигор] ба киштии анбушта [аз мусоғир ва бор] гурехт
141. Пас, [чун киштий дар ҳоли ғарқ шудан буд, Юнус ҳамроҳи мусоғирон барои берун андохтани бархе афрод] қуръа андохтанд ва бозанда шуд [ва ўро ба дарё андохтанд]
142. Сипас моҳии [бузурге] ўро балъид [форӯ бурд], дар ҳоле ки [худро ба хотири тарки вазифа] сарзаниш мекард
143. Пас, агар дар зумраи тасбехғӯёни [Парвардигор] набуд,
144. Яқинан, то рӯзе, ки [мардум] барангехта мешаванд, дар шиками он [моҳӣ] боқӣ мемонд
145. Он гоҳ ўро дар ҳоле ки [заъиф ва] бемор буд ба сарзамини хушк [ва бегиёҳ] афкандем
146. Ва бар [сари] ў бутаи каду рӯёндем [то аз соя ва меваҳояш баҳра гирад]

۷۳۰) ثُمَّ دَمَرْنَا أَلْأَخْرِيْنَ

۷۳۱) وَإِنْكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُّضِيْحِيْنَ

۷۳۲) وَبِالْأَيْلَمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

۷۳۳) وَإِنَّ يُوْنَسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِيْنَ

۷۳۴) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَسْحُوْنَ

۷۳۵) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

۷۳۶) فَالْتَّقْمَةُ الْحَوْثُ وَهُوَ مُلِيْمٌ

۷۳۷) فَلَوْلَا أَنَّهُ رَكَانٌ مِّنَ الْمُسَيْبِيْحِيْنَ

۷۳۸) لَلَّيْكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبَعْثُوْنَ

۷۳۹) \*فَنَبَذَنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ

۷۴۰) وَأَثَبَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنِ

147. Ва [дубора] ўро ба сўи сад ҳазор нафар ё бештар [ба рисолат] фиристодем

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ مِائَةً أَلْفِ أَوْ

١٤٧ يَرِيدُونَ

148. Пас, онон имон оварданд ва Мониз то муддате [аз неъматҳои зиндагӣ] баҳрамандашон соҳтем

فَكَامُوا فَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينٍ

149. Пас, аз эшон [мушрикон] бипурс, оё духтарҳо барои Парвардигори ту ва писарҳо барои онҳост?

فَاسْتَفْتَهُمْ أَلْرِبِكُ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ

١٤٩ الْبَنُونَ

150. Оё Мо фариштагонро духтар оғариDEM ва онҳо ҳузур доштанд?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِكَةَ إِنْتَ وَهُمْ

١٥٠ شَهِدُونَ

151. Огоҳ бош! Онон аз [рӯи тухмат ва] дурӯғгӯй

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهِمْ لَيَقُولُونَ

١٥١ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

152. меѓуянд: «Аллоҳ таоло фарзанд дорад» ва, яқинан, дурӯғ меѓуянд

أَضْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْأُبْنَيْنِ

153. Оё [Аллоҳ таоло] духтаронро бар писарон тарҷех додааст?

١٥٢ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

154. Шуморо чи шудааст? Чи гуна ҳукм мекунед?

١٥٣ أَفَلَا تَدَّكَرُونَ

155. Оё [намеандешед ва] панд намегиред?

١٥٤ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ

156. Оё [бар иddaои ботили хеш] далели равшане доред?

١٥٥ فَأُنُوا بِكِتَبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِيقَنَ

157. Пас, агар ростгӯед, китобатонро биёваред

158. [Мушрикон] байни ӯ [Аллоҳ таоло] ва фариштагон, хешовандй қоил шудаанд; дар ҳоле ки фариштагон ба яқин медонанд, ки [мушрикон рўзи қиёмат барои ҳисобрасӣ] эҳзор мешаванд

159. Аллоҳ таоло аз он чи [мушрикон] тавсиф мекунанд, мунаzzaҳ аст

160. [Мардум дар тавсифи Парвардигор, сухани газоф мегӯянд] магар бандагони муҳлиси Аллоҳ таоло

161. Пас, шумо [мушрикон] ва он чи мепарастед,

162. [ҳаргиз] гумроҳгари [касе аз дини ҳақ] нестед

163. Магар он ки [ба тақдири илоҳӣ] аҳли дузах бошад

164. Ва [фариштагон мегӯянд]: «Ҳеч як аз мо нест, магар он ки мақоми мушаххасе [дар пешгоҳи илоҳӣ] дорад

165. Моем, ки [барои парастиш ва ниёиш ба даргоҳи Парвардигор] ба саф истодаем

166. Ва бе тардид, моем, ки тасбехғӯи [ӯ] ҳастем»

167. Ва [кофирон, пеш аз биъсат] ҳамвора мегуфтанд:

168. «Агар китобе аз [китобҳои осмонии] пешиниён наздамон буд,

169. Яқинан, аз бандагони муҳлиси Аллоҳ таоло мешудем»

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلْحِنَةَ سَبَّا  
وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلْحِنَةَ إِنَّهُمْ  
لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ بِقَنْتِينَ ﴿١٦٢﴾

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ أَجْنِحِيمَ ﴿١٦٣﴾

وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَامُ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْأَصَ�فُونَ ﴿١٦٥﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيْحُونَ ﴿١٦٦﴾

وَإِنَّ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

170. Аммо [ҳангоме ки паёмбар бо Қуръон ба сўяшон омад, ҳаққонияти] онро инкор карданд; пас, ба зудй [натичаи ин корашонро] хоҳанд донист

171. Ва ҳатман суханони Mo дар бораи бандагони фиристодаамон аз пеш содир шудааст

172. Онон, ҳатман, аз ҷониби Mo ёрӣ шудаанд

173. Ва бе тардид, лашкари Mo пирӯзанд

174. Пас, [эй Паёмбар] то муддате аз онон [мушрикон] рӯй бигардон

175. Ва ононро [дар ҳангоми нузули азоб] бингар; пас, ба зудй худ [ниز натичаи куфрашонро] хоҳанд дид

176. Оё онон азоби моро ба шитоб хосторанд?

177. Он гоҳ ки [азоби илоҳӣ] бар хонаҳояшон фуруд ояд, чи бад аст бомдоди ҳушдорёфтагон!

178. Ва то муддате аз онон рӯй бигардон

179. Ва ононро [дар ҳангоми нузули азоб] бингар; пас, ба зудй худ [низ натичаи куфрашонро] хоҳанд дид

180. Пок ва мунаzzaҳ аст  
Парвардигорат - Парвардигори иззат  
ва қудрат-аз он чи [мушрикон ба дурӯғ]  
васф мекунанд

181. Ва салом бар паёмбарон

فَكَمْرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

وَلَقَدْ سَبَقْتُ كُلَّمَا تَنَاهَى لِعِبَادِنَا

الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨﴾

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٩﴾

وَإِنَّ جُنَاحَةَ لَهُمُ الْغَلَيْلُونَ ﴿٢٠﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ

وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ ﴿٢١﴾

أَفِيَعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٢﴾

فَإِذَا نَزَلَ إِسْحَاقُهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ

الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٣﴾

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ

وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ ﴿٢٤﴾

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصْفُونَ ﴿٢٥﴾

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾

---

182. Ва сипос [ва ситоиш] аз они  
Аллоҳ таоло- Парвардигори чаҳониён-  
аст

وَلِحُمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

## Сураи Сод

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Сод. Савганд ба Қуръони пандомүз [ки Аллоҳ таоло ҳеч шарике надорад]
2. Аммо кофирон гирифтори таассуб [-у ҷохилият] ва сите зананд
3. Чи бисёр наслҳои кофириро пеш аз онон ҳалок кардем, ки [дар ҳангоми нузули азоб] фарёд мезаданд, аммо [он замон дигар] ҳангоми начот набуд
4. Мушрикон аз ин ки бимдиҳандае аз миёни худашон ба суроғашон омадааст, ибрози шигифтӣ карданд ва гуфтанд: «Ин мард ҷодугару дурӯғуст
5. Оё ба ҷойи маъбудони мухталиф маъбude ягона қарор додааст?  
Воқеан, кори ачибе аст»
6. Бузургонашон ба по хостанд [ва ба пайравони худ гуфтанд]: «Бирауед ва бар [парастишу ҳифзи] маъбудонатон истодагарӣ кунед. Бе тардид, [Муҳаммад бо] ин кор хостааст [ки шуморо гумроҳ кунад ва худро ба раёсат бирасонад]
7. Мо ин [назарияи тавҳид]-ро ҳатто дар оини масҳият ҳам нашнидаем. Ин сухан чуз дурӯf [чизе] нест

ضَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الْدِكْرِ ﴿١﴾

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةٍ

وَشَاقِ

كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ

فَنَادُوا وَلَأَنَّ حِينَ مَنَاصِ ﴿٢﴾

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ

وَقَالَ الْكُفَّارُونَ هَذَا سَاحِرٌ

كَذَابٌ ﴿٣﴾

أَجَعَلَ الْأَلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا

لَشْئُ عُجَابٌ ﴿٤﴾

وَأَنْطَلَقَ الْمُلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنِّي أَمْشُوا

وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ عَالَهِتَكُمْ إِنَّ هَذَا

لَشْئُ عُجَابٌ يُرَادٌ ﴿٥﴾

مَا سَمِعْنَا بِهِنَّدَا فِي الْمِلَةِ الْآخِرَةِ

إِنْ هَذَا إِلَّا أَخْتِلُقُ ﴿٦﴾

8. Оё аз миёни [ҳамай] мо Қуръон ба ў нозил шудааст? [Чунин нест, ки онон мегүянд] Балки онон дар [асли] ваҳий Ман тардид доранд ва ҳанӯз азоби Маро начашидаанд

9. Оё ганчинаҳои раҳмати Парвардигори шикастнопазири баҳшандаат наздашон ҳаст?

10. Оё фармонравои осмонҳо ва замин ва байни онҳо ҳастанд? [Агар чунин аст] Бо васоил [-у имконоти худ ба осмон] авҷ бигиранд [ва монеи нузули ваҳӣ гарданд]

11. [Ин кофирон] Лашкаре шикастхӯрда аз ҷумла соири гурӯҳҳо [ва аҳзоби муҳолифи паёмбарон] ҳастанд

12. Пеш аз онон низ қавми Нуҳ ва Од ва Фиръавни соҳибсипоҳ низ [паёмбарони Моро] такзиб карданд

13. Қавми Самуд ва қавми Лут ва аҳсоби Айка [қавми Шуайб] низ аз он гурӯҳҳо буданд [ки паёмбаронро такзиб карданд]

14. Ҳар як [аз ин гурӯҳҳо] паёмбарон [-и худ]-ро такзиб карданд ва кайфари ман [дар мавридашон] таҳаққуқ ёфт

15. Инон фақат бонге саҳмнокро интизор мекашанд, ки ҳеч бозгаште надорад

أَعْنَزَلَ عَلَيْهِ الْدُّجَرُ مِنْ بَيْنَتَا بَلْ  
هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَكْرِيَّ بَلْ لَمَّا  
يَدْعُوْا عَذَابٍ ﴿٨﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ حَزَّإِنْ رَحْمَةً رَبِّكَ  
الْعَزِيزُ الْوَهَابُ ﴿٩﴾

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَمَا يَنْهَا مَا فَلَيْرَتَقُوا فِي  
الْأَسْبِبِ ﴿١٠﴾

جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنْ  
الْأَخْرَابِ ﴿١١﴾

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ  
وَفَرَّغُونُ دُو أَلْأَوَّلَادِ ﴿١٢﴾

وَثَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ  
لُئِيكَةٍ أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ ﴿١٣﴾

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقٌّ  
عِقَابٌ ﴿١٤﴾

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً  
وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

16. [Бо тамасхур] Мегүянд:  
«Парвардигоро, пеш аз фаро  
расидани рўзи хисоб баҳраи моро [аз  
азоб] ба шитоб бидех»

17. [Эй паёмбар] Дар баробари  
гуфторашон шикебо бош ва аз Довуд,  
бандай тавонманди Мо ёд кун, ки  
ҳамвора [бо тавба ва анҷоми кори  
хайр ба даргоҳи мо] бозмегашт

18. Мо қўҳҳоро ба ў ба хидмат  
гумоштем, ки ҳамнаво бо ў шомгоҳон  
ва бомдодон [Парвардигорро] тасбеҳ  
мегуфтанд

19. Ва парандагонро [низ ба хидмат  
гумоштем], ки гирд меомаданд ва  
ҳамагӣ мутеаш буданд [ва бо вай дар  
зикри Парвардигор ҳамовозӣ  
мекарданд]

20. Мо фармонравоиашро устувор  
намудем ва ба ў паёмбарӣ ва қаломе  
файсалабахш ато кардем

21. Оё ҳабари афроде ба ту  
расидааст, ки барои додхоҳӣ [ба  
суроғи Довуд омаданд ва] аз девори  
ибодатгоҳаш боло рафтанд?

22. Чун [бидуни иттилоъ] бар Довуд  
ворид шуданд, аз диданашон ба  
ваҳшат афтод; онон гуфтанд: «Натарс,  
мо ду нафари шоқӣ [шикояткунанда]  
ҳастем, ки яке бар дигаре ситам  
кардааст. Миёнамон ба адолат доварӣ  
кун ва аз ҳақ дур нашав ва моро ба  
роҳи рост ҳидоят кун»

وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ

يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُنْ

عَبْدَنَا دَاؤْدَ دَاؤْدَ لَهُ إِنَّهُ وَ

أَوَابُ ﴿١٧﴾

إِنَا سَخَرْنَا أَجْبَالَ مَعَهُ وَيُسَبِّحُنَّ

بِالْعَيْشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

وَالظَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَابُ ﴿١٩﴾

وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَعَائِنَنَهُ أَلْحَمَةً

وَفَصَلَ أَخْطَابِ ﴿٢٠﴾

\*وَهَلْ أَتَلَكَ نَبِئُوا أَلْحَصِمْ إِذْ

سَوَرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤْدَ فَفَزَعَ مِنْهُمْ

قَالُوا لَا تَخْفَ خَصْمَانِ بَعْنَ

بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكَمَ بَيْنَنَا

بِالْحَقِّ وَلَا نَشْطَطْ وَأَهْدَنَا إِلَى

سَوَاءِ الْصَّرَاطِ ﴿٢٢﴾

23. [Яке аз онон гуфт] «Ин мард бародари ман аст. Ў наваду нух меш дорад ва ман як меш дорам ва [ба исрор] мегўяд: «Он [як меш]-ро ҳам ба ман во гузор» ва дар баҳс бар ман пирӯз шудааст»

24. [Довуд] Гуфт: «Мусалламан, ў бо хостани меши ту [барои афзудан] ба мешҳои худаш бар ту ситам кардааст ва бисёре аз шарикон [ва ҳамкорон] дар ҳаққи якдигар ситам меқунанд, магар касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ки [онҳо низ] бисёр нодиранд». Довуд [ки бидуни тавзеҳ хостан аз тарафи дигар ҳукм содир карда буд] мутаваҷҷеҳ шуд, ки имтиҳонаш кардаем. Он гоҳ аз Парвардигораш омурзиш хост ва бо фурӯтанӣ ба замин афтод ва [ба даргоҳи илоҳӣ] тавба кард

25. Пас, ўро ба хотири он [хато] бахшидем ва барояш дар пешгоҳи худ мақоме воло қарор додем ва [дар охират] бозгашти некуе хоҳад дошт

26. Эй Довуд, мо туро дар замин халифа ва фармонраво қарор додем; Пас, дар миёни мардум ба ҳақ доварӣ кун ва пайрави ҳаво [-и нафс] набош, ки аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳат меқунад. Бе гумон касоне, ки аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳ мешаванд, ба сазои он ки рӯзи ҳисобро фаромӯш кардаанд, азоби шадиде [дар пеш] доранд

إِنَّ هَذَا أَخْيَرُ لَهُ وَتِسْعَ وَتَسْعُونَ  
نَعْجَةً وَلِنِعْجَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ  
أَكُّثِيلُنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْحِظَابِ ٢٣

قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ  
إِلَى نَعْجَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ  
الْخُلَطَاءِ لَيَتَغَيِّرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ  
دَاؤْدُ أَنَّمَا فَتَنَنَا فَاسْتَعْفَرَ رَبُّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٤

فَعَفَرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
لِزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ٢٥

يَدَأُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي  
الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحُقْقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضْلِلُ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

27. Мо осмон ва замин ва он чиро, ки миёни онҳост, беҳуда наофаридаем. Ин гумони кофирон аст. Пас, вой бар кофирон аз оташи дузах!

28. Оё қасоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, монанди қасоне ба ҳисоб меоварем, ки дар замин табаҳкорӣ кардаанд? Оё парҳезкоронро монанди бадкорон ба ҳисоб меоварем?

29. [Эй Муҳаммад, ин Қуръон] Китобест пурбарақат, ки бар ту нозил кардем, то [мардум] дар оёташ биандешанд ва хирадмандон панд гиранд

30. Мо Сулаймонро ба Довуд ато кардем, неку бандae буд ва ҳамвora [ба даргоҳи Парвардигораш] тавба мекард

31. [Ёд кун] Он гоҳ ки асргоҳон аспҳои асили [ва тундпо] барояш оварданд

32. [Сулаймон саргарми тамошои аспҳо шуд ва вақти намоз гузашт.] Он гоҳ гуфт: «Ба ростӣ, ки дӯстии ин аспҳо, маро аз ёди Парвардигорам ғофил кард, то он ки [хуршед] дар пардаи мағриб пинҳон шуд

33. [Бори дигар] Онҳоро назди ман бозгардонед». Он гоҳ [ба нишонаи вақф дар роҳи Аллоҳ таоло] ба соку гардани аспҳо даст кашид

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنُهُمَا بَطِلَّا دَلِكَ طَلْنُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ  
النَّارِ ﴿١٧﴾

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي  
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ  
كَالْفُجَارِ ﴿١٨﴾

كَتَبْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُّبِرَّرًا  
لَيَدَبَرُوا عَمَّا يَتَّهِي هُوَ لِيَتَدَرَّكَ أُولُوا  
الْأَلَبِبِ ﴿١٩﴾

وَوَهَبْنَا لِدَاؤِدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدِ  
إِنَّهُ وَأَوَابٌ ﴿٢٠﴾

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ  
الصَّافِيتُ الْجِيَادُ ﴿٢١﴾

فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّتُ حُبَّ الْحَيْرِ عَنِ  
ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَثَ  
بِالْحِجَابِ ﴿٢٢﴾

رُدُوهَا عَلَىٰ فَظْفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ  
وَالْأَعْنَاقِ ﴿٢٣﴾

34. Сулаймонро озмудем ва часади навзодеро [ки бидуни таваккал бар Аллоҳ таоло муштоқона дар интизори таваллудаш буд] бар тахташ афкандем [то дарёбад, ки қудрат ба тамомӣ дар иҳтиёри Аллоҳ таоло аст]. Он гоҳ [тавба кард ва ба даргоҳи илоҳӣ] бозгашт

35. Гуфт: «Парвардигоро, маро биомурз ва ҳукумате ба ман арzonӣ дор, ки пас аз ман беназир бошад, ки баҳшоянда Туй, Ту»

36. Пас, [Mo] бодро дар хидматаш гумоштем, ки ҳар кучо ирова мекард, ба фармони ӯ ба оромӣ равон мешуд

37. Ва ҳар бинокор ва ғаввосе аз ҷинниёнро [ки меҳост, ба фармонаш даровардем]

38. Ва [гурӯҳи] дигаре [аз ҷиниён]-ро [ки ҳамагӣ] дар ғулу занҷир буданд, [таҳти сultaаш] даровардем

39. [Ба ӯ гуфтем] «Ин атои Мост, пас, [ба ҳар кас меҳоҳӣ] бибахш ва аз ҳар ки меҳоҳӣ, боз дор. Ҳисобе бар ту нест»

40. Бе тардид, барои Сулаймон дар пешгоҳи худ мақоми воло қарор додем ва [дар охират] бозгаште неку ҳоҳад дошт

41. [Эй паёмбар] Аз бандай Мо Аюб ёд кун, он гоҳ ки Парвардигорашро нидо дод, ки: «Шайтон маро ба ранҷу дард овардааст»

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ  
كُرْسِيِهِ جَسَدًا لَّمْ أَنْابَ ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّيْ أَعْفُرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا  
لَا يَتَبَيَّنُ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ  
أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿٢٥﴾

فَسَخَرَنَا لَهُ الْرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
رُحْمَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿٢٦﴾

وَالشَّيْطَنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٢٧﴾

وَعَالَخَرِينَ مُقْرَبَيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٨﴾

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ  
بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٩﴾

وَلَأَنَّهُ عِنْدَنَا لَزُفْقَنْ وَحُسْنَ  
مَئَابٍ ﴿٣٠﴾

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا آئِيْرَبْ إِذْ نَادَى رَبَّهُ  
أَتَيْ مَسَنِيْ السَّيْطَلُونْ بِنُصْبِ  
وَعَذَابٍ ﴿٣١﴾

42. [Ба ў фармон додем] «Пойи худро бар замин бикўб [то чашмае бичўшад]. Ин чашмасоре хунук барои шустушӯ ва ошомиданист»

43. Ва хонаводаашро [ки аз даст дода буд] дучанд ба вай бахшидем, то [нишонаи] раҳмате аз ҷониби Мо ва андарзе барои хирадмандон бошад

44. Ва [ба ў фармон додем] «Дастае аз шохаҳо [-и борикро] баргир ва бо он [ҳамсаратро] бизан ва савғандатро [ки дар ҳангоми ҳашм ёд карда будӣ] нашикан. Бе тардид, ў марди шикебое буд. Чи неку бандae! Ба ростӣ, ки ў бисёр тавбакор буд

45. Ва [эй паёмбар] аз бандагони Мо Иброҳим ва Исҳоқ ва Яъқуб, ки тавонманду бобасират буданд

46. Мо бо [мавҳибати] ёди охират ба онон хулуси вижae бахшидем

47. Онон дар пешгоҳи Мо некмард ва баргузида буданд

48. Ва [низ] ёд кун аз Исмоил ва Ясаъ ва Зулкифл, ки ҳамагӣ аз некон буданд

49. Ин [Қуръон] пандест ва бе гумон, парҳезгорон [дар биҳишт] манзилгоҳе неку хоҳанд дошт

أَرْكُسْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعَنَّسٌ بَارِدٌ

وَشَرَابٌ ﴿٤٦﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

رَحْمَةً مِنَّا وَذُكْرَى لِأُولَىٰ

الْأَنْبِيبٍ ﴿٤٧﴾

وَحْدٌ بِيَدِكَ ضَعْنَانِ فَاضْرِبْ بِهِ

وَلَا تَخْتَنْ شِلْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا عَمَّ

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ ﴿٤٨﴾

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِنْرَاهِيمَ رَاسْحَاقَ

وَيَعْقُوبُ أُولَى الْأَنْبِيَاءِ

وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٩﴾

إِنَّا أَحْلَاصْنَاهُمْ بِخَالصَّةِ ذَكْرَى

الْدَّارِ ﴿٥٠﴾

وَلَئِمْ عَنْدَنَا لَيْمَ الْمُصْطَفَينَ

الْأَحْيَارٍ ﴿٥١﴾

وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا

الْكَفْلِ وَكُلُّ مَنْ الْأَحْيَارِ ﴿٥٢﴾

هَذَا ذَكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حَسْنَ

مَكَابِيٰ ﴿٥٣﴾

50. Бөгхое човидон, ки дархояш ба рүяшон кушодааст

جَنَّتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةً لَهُمْ

أَلْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

51. Он чо, дар ҳоле ки бар тахтҳо такя задаанд, дастури меваҳои фаровон ва нӯшиданӣ медиҳанд

مُنْكِرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا

يُنَكِّهُهُ كَثِيرَةً وَشَرَابٌ ﴿٥١﴾

52. Ва наздашон занони дуруштчашм аст, ки [танҳо ба шавҳарони худ] назар доранд ва [ҳамагӣ] ҳамсин ҳастанд

\*وَعَنْهُمْ قَصِرَتُ الظَّرِيفُ

أَنْزَابُ ﴿٥٢﴾

53. Ин ҳамон неъматҳоест, ки барои рӯзи ҳисоб ба шумо ваъда дода мешавад

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمٍ

أَحْسَابٌ ﴿٥٣﴾

54. Ин ризқу рӯзӣ аз ҷониби Мост, ки ҳаргиз [қатъ намешавад ва] поён намепазирад

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

55. Ин [подоши парҳезкорон] аст ва саркашон бадтарин бозгаштро доранд

هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌ مَّكَابٌ ﴿٥٥﴾

56. [Ҳамон] Дузах, ки дар он ворид мешаванд ва чи бад қароргоҳе аст!

جَهَنَّمَ يَصْلُوَهَا فَيُئْسَ أَلْمَهَادُ ﴿٥٦﴾

57. Ин [мучозот] оби чӯшон ва хунобаи чирколудест, ки бояд аз он бичашанд

هَذَا فَلِيُّدُوْفُهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾

58. Ва ҷуз инҳо кайфарҳои гуногуни дигаре ҳаммонанди он доранд

وَعَانِخُرُّ مِنْ شَكْلِهِ أَرْزَاجٌ ﴿٥٨﴾

59. [Ба раҳбарони дузахӣ гуфта мешавад] «Ин гурӯҳ низ ҳамроҳи шумо [ба дузах] дармеоянд». [Онон посух медиҳанд] «Хуш омад бар онон мабод! Чаро ки ба оташ дармеоянд»

هَذَا قَوْجُ مُفَتَّحٌ مَعَكُمْ لَا

مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

60. [Пайравон] Мегӯянд: «Балки, шуморо хушомад мабод, ки ин [азоб]-ро пеши пойи мо ниҳодед. Пас, [дузах] чи бад қароргоҳе аст!»

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيُئْسَ أَلْقَارُ ﴿٦٠﴾

61. [Сипас] Мегүянд: «Парвардигоро, ҳар кас, ки ин [азоб]-ро барои Мо фароҳам кардааст, азобашро дар оташ дучанд кун»

62. [Дузахиёни мутакаббир] Мегүянд: «Чаро қасонеро, ки [дар дунё] дар зумраи ашрор мепиндоштем, [дар дузах] намебинем?

63. Оё [бе чиҳат] ононро, ки тамасхур мегирифтем ё [ин ҷо ҳастанд ва] ҷашмон [-и мо] бар эшон намеафтад?»

64. Ин мучодалаи аҳли оташ қатъан ростаст

65. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Ман фақат бимдиҳандаам ва ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Аллоҳи ягонай пирӯзманд нест

66. Парвардигори осмонҳо ва замин ва он чи миёни онҳост. [ОН] Шикастнопазири омурзанд»

67. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ин [Куръон] хабаре бузург аст,

68. шумо аз он рӯйгардонед

69. [Агар ба ман ваҳӣ намешуд] Аз олами болотар он гоҳ, ки фариштагон [дар мавриди оғариниши инсон] ҷидол мекарданд, ҳеч иттилое надоштам

70. Танҳо аз он рӯй ба ман ваҳӣ мешавад, ки бимдиҳандае ошкорам»

قَالُواْ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذِهِ فَزِدْدُهُ  
عَذَابًا ضَعَفًا فِي الْأَنَارِ ﴿٦٣﴾

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا  
تَعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٤﴾

أَخْذَنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ  
الْأَبْصَرُ ﴿٦٥﴾

إِنَّ ذَلِكَ لَحُقُّ تَحْاَصُّمٍ أَهْلِ  
الْأَنَارِ ﴿٦٦﴾

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا  
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٧﴾

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٨﴾

قُلْ هُوَ نَبِئُواْ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾

أَنْثُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلِإِلْأَغْيَى  
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧١﴾

إِنْ يُوحَى إِلَيِّ إِلَّا إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ  
مُّبِينٌ ﴿٧٢﴾

71. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки  
Парвардигорат ба фариштагон гуфт:  
«Ман башаре аз гил меофаринам

72. Он гоҳ ки ўро сомон додам ва аз  
рӯҳи хеш дар ў дамидам, дар  
баробара什 саҷда кунед»

73. Пас, [чун Одам ҳалқ шуд]  
фариштагон ҳамагӣ саҷда карданд

74. Магар Иблис, ки такаббур варзид  
ва коғир шуд

75. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Иблис,  
чи чиз мучиб шуд, ки дар баробари он  
чи ба дастони худ оғаридаам, саҷда  
нақуни? Оё такаббур варзид ё  
бартаричӯй кардӣ?»

76. Гуфт: «Ман аз ў бартарам: Маро аз  
оташ оғаридай ва ўро аз гил»

77. Аллоҳ таоло фармуд: «Аз биҳишт  
берун шав, ки ту [манфурӯ]  
рондашудай

78. Ва лаънати Ман то рӯзи қиёмат  
бар ту хоҳад буд»

79. [Иблис] Гуфт: «Парвардигоро, пас  
то рӯзе, ки [бандагонат] барангехта  
мешаванд, ба ман муҳлат бидех»

إِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقَتُ

بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٦١﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِنْ

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ وَسَجَدُوا ﴿٦٢﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

أَجْمَعُونَ ﴿٦٣﴾

إِلَّا إِبْلِيسُ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ

الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾

قَالَ يَٰإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ

تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيٍّ

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ

الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٦٦﴾

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٦٧﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٍ إِلَى يَوْمِ

الْدِينِ ﴿٦٨﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنَظِرْنِي إِلَى يَوْمِ

بِعْثَوْنَ ﴿٦٩﴾

80. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Мұхлат хоҳй дошт
81. То [рўзи қиёмат] он вақти муайян»
82. [Иблис] Гуфт: «Ба иззатат савганд, ки ҳамаи ононро гумроҳ хоҳам кард
83. Магар бандагони холиси Ту аз [миёни] онон [ки ҳидояташон кардай]»
84. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас, [сухани Ман] ҳақ аст ва ҳақро мегўям
85. Қатъан, ҷаҳаннамро аз ту ва ҳар ки аз ту пайравӣ кунад, анбошта хоҳам соҳт»
86. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: «Ман [дар баробари рисолатам] ҳеч подоше аз шумо намехоҳам ва фиребкор нестам [ва ба дурӯf иddaoui нубувват намекунам]»
87. Ин [Қуръон] ҷуз панд барои ҷаҳониён [инсон ва ҷин] нест
88. Ва қатъан, пас аз марғ аз хабари [ҳаққоният ва ростии] он огоҳ хоҳед шуд

قَالَ فِيْنَكَ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ﴿٨١﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨٢﴾

قَالَ فِيْرَاتَكَ لَأَغْوِيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٣﴾

إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ أَمْلَحَاصِينَ ﴿٨٤﴾

قَالَ فَالْحُقُّ وَالْحُقُّ أَقُولُ ﴿٨٥﴾

لَا مُلَائِكَةً جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَ تَبَعَّكَ

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٦﴾

فُلْ مَا أَسْكُنْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنْكَرِينَ ﴿٨٧﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَّيِّنَ ﴿٨٨﴾

وَلَتَعْلَمَنَّ بَاهُوْ بَعْدَ حِينَ ﴿٨٩﴾

## Сураи Зумар

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Нузули ин китоб аз ҷониби Аллоҳи шикастнопазири ҳаким аст

2. Ин китобро ба ҳақ бар ту нозил кардем, пас, Аллоҳро бо хулуси эътиқод парастиш кун

3. Огоҳ бошед, ки дини холис [ва холӣ аз ширқ] аз они Аллоҳ таоло аст ва афроде, ки ғайри Аллоҳро [дӯст ва] корсози худ интихоб кардаанд [пиндорашон ин аст, ки]: «Онҳоро фақат ба ин далел мепарастем, ки моро ба Аллоҳ таоло наздик гардонанд [ва манзалатамонро бештар кунанд]». Аллоҳ таоло дар мавориди ихтилофашон миёни онон [ва муваҳҳидони ростин] доварӣ ҳоҳад кард. Бе тардид, Аллоҳ таоло касеро, ки дурӯғгӯи носипос бошад, хидоят наҳоҳад кард

4. Агар Аллоҳ таоло меҳост фарзанде баргузинад, аз миёни оғаридагони худ ҳар чи меҳост, бармегузид. Ӯ мунаzzах [аз ин нисбатҳо] аст ва Ӯст Аллоҳи ягонаи пирӯзманд

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ أَعَزِيزٌ

أَلْحَمِيمٌ ①

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ ②

أَلَا إِنَّهُ أَلِّيَّ الدِّينِ الْحَالِصُّ وَالَّذِينَ

أَنْجَدْنَا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءِ مَا

نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ

رُلْقَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا

هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كُفَّارٌ ③

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

لَا صُطْفَنِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَتَّسَاءَلُ

سُبْحَنَهُ وَهُوَ أَلَّهُ الْوَاحِدُ

الْفَهَارُ ④

5. Осмонҳо ва заминро ба ҳақ [ва бо ҳадаф] офарида. Шабро бар рӯз мегустуранад ва рӯзо бар шаб ва хуршеду моҳро дар хидмат [-и шумо] гумошт, ки ҳар як то саромади муайяне равон аст. Огоҳ бошёд! Ўшикастнопазири омурзгор аст

6. Ў шуморо аз як тан офарида, он гоҳ ҳамсарапшро низ аз вай падид овард ва барои [истифодаи] шумо ҳашт навъ аз чаҳорпоён [нару модаи шутур, гов, гӯсфанд ва буз]-ро офарида. Шуморо дар шиками модаратон тайи мароҳили мухталиф дар ниҳонгоҳҳои сегона меофаринад. Ин аст Аллоҳ таоло, Парвардигори шумо, ки фармонравой хоси Ўст. Маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ў нест, пас, чи гуна ба бeroҳа меравед?

7. Агар носипосӣ кунед, [бидонед, ки] Аллоҳ таоло аз шумо бениёз аст ва ҳаргиз носипосии бандагонашро намеписандад ва агар шукири Ўро ба ҷой оваред, ин корро бароятон меписандад ва ҳеч гунаҳгоре бори гуноҳи дигареро бар дӯш намекашад, пас, бозгаштатон ба сӯйи Парвардигоратон аст. Он гоҳ Ў шуморо аз он чи анҷом медодед, огоҳ мекунад. Яқинан, Ў аз рози дилҳо огоҳ аст

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقْ  
يُكَيِّرُ الْيَلَى عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ  
النَّهَارَ عَلَى الْيَلَى وَسُخَّرَ الشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَيَّ أَلَا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَّرُ ﴿٦﴾

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحْدَأَتُمْ  
جَعَلَ مِنْهَا رِوْجَهًا وَأَنْزَلَ لَكُمْ  
مِنَ الْأَنْعَمِ ثَمَنَيَةً أَرْوَاجٍ  
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ  
خَلَقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ  
ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ  
الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ  
تُصْرِفُونَ ﴿٦﴾

إِنْ تَكُنُمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ  
عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ  
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ وَلَا تَزُرُ  
وَإِذْرَهُ وَرَرَأْخَرَهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ  
مَرْجِعُكُمْ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الْصُّدُورِ ﴿٦﴾

8. Ҳаргоҳ инсон дучори [ранчу] зиёне мешавад, Парвардигорашро [бо тазарруъ ва зорй] меҳонад ва ба даргоҳаш бозмегардад. Аммо ҳангоме ки неъмате аз ҷониби худ ба вай мебахшем, мушкилеро, ки қаблан барояш дуо мекард, аз ёд мебарад ва барои Аллоҳ Ҷаҳонро [дар қудрат] ҳамтоёне қоил мешавад, то [дигаронро низ] аз роҳи ӯ гумроҳ кунад. [Эй паёмбар, ба чунин касе] Бигӯ: «Андақ замоне бо носипосӣ [аз неъматҳои дунё] баҳраманд шав, ки қатъан дузахӣ хоҳӣ буд»

9. Оё [чунин мушрике беҳтар аст ё] он ки дар тӯли шаб дар ҳоли саҷда ва қиём ба ибодат машғул аст ва аз [азоби] охират тарсон аст ва ба раҳмати Парвардигораш умед дорад? Бигӯ: «Оё қасоне, ки [ҳаққи бандагии Парвардигорро] медонанд ва қасоне, ки намедонанд, яқсонанд? Танҳо хирадмандон панд мепазиранд»

10. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Эй бандагони боимони ман, аз Парвардигоратон парво кунед. Афроде, ки некуй мекунанд [илова бар охират дар ин дунё низ] подоши неку доранд. Замини Аллоҳ Ҷаҳонро густурдааст [пас, агар барои ҳифзи ақидаи худ дучори мушкил шудед, ҳичрат кунед]. Қатъан, подоши пойдорон комилу бедареф ато ҳоҳад шуд»

11. Бигӯ: «Ман маъмурам бо хулуси эътиқод Аллоҳро бипарастам

\*وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنُ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ  
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ وَيَعْمَأ مِنْهُ  
لَيَسَّى مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ  
وَجَاءَلَهُ أَنَّدَادًا لِيُضَلَّ عَنْ  
سَبِيلِهِ فُلْ تَمَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا  
إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءاَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً  
وَقَائِمًا يَحْذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ  
رَبِّهِ فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ  
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا  
يَنْدَكُرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

فُلْ يَعْبَادُ الَّذِينَ ءاَمَنُوا اَنْقُوا  
رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ  
الَّذِينَ حَسَنَتُهُ وَأَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ  
إِنَّمَا يُوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ

جِسَابِ ﴿١٠﴾

فُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ  
مُنْصَاصًا لَهُ الَّذِينَ ﴿١١﴾

12. Ва маъмур шудаам нахустин касе [дар ин уммат] башам, ки таслим [маҳз дар муқобили Парвардигор] аст»

13. Бигӯ: «Агар дар баробари Парвардигорам нофармон башам, аз азоби рӯзи бузург [қиёмат] метарсам»

14. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман Аллоҳро бо хулуси эътиқоди худ мепарастам

15. Шумо низ ғайр аз Аллоҳ таоло ҳар чиро меҳоҳед, бипарастед». Бигӯ: «Зиёнкорон [-и воқеӣ] касоне ҳастанд, ки [ба тамаъи дунё] худ ва хонаводаашонро дар растоҳез ба зиён андохтаанд. Огоҳ башед, ки ин ҳамон зиёни ошкор аст

16. Бар болои сар ва зери поящон табақоте аз оташ аст. Ин аст он чи Аллоҳ таоло бандагонашро аз он метарсонад. Эй бандагони Ман, аз [нофармонии] Ман парво кунед

17. Башорат барои касонест, ки аз парастиши тоғут [бутҳо] иҷтиnob варзиданд ва [тавбакунон] ба даргоҳи илоҳӣ бозгаштанд. Пас, [эй паёмбар] ба бандагонам [бихиштро] башорат бидех

18. [Ҳамон] Касоне, ки сухан [-ҳои муҳталиф]-ро мешунаванд ва аз беҳтарини он пайравӣ мекунанд. Онон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло ҳидояташон карда ва хирадманданд

وَأَمْرُتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ

أَمْسِلِيَّةً

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ

إِنَّ الْخَسِيرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا

أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ بَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا

ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلَى مِنَ النَّارِ

وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلَى ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ

بِهِ عِبَادَهُ وَيَعْبَادُ فَاتَّقُونِ

وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الْلَّغْوَتَ أَنَّ

يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أَهْمُ

الْبُشَرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلَ فَيَبَغُونَ

أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ

الَّهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُلُوْكُ

أَلَّا لَكُبِّ

19. Оё касеро, ки фармони мучозот бар ў қатъй шудааст [метавон ҳидоят намуд]? Оё ту метавонӣ касеро, ки дар оташ аст, начот дихӣ?

20. Аммо касоне, ки аз Парвардигорашон парво доранд, [дар биҳишт] ғурфаҳое доранд, ки бар фарози онҳо ғурфаҳое [дигар] сохта шудааст [ва] аз зери онҳо ҷӯйборҳо ҷорист. Аллоҳ таоло [ба дурустӣ] ваъда додааст ва ваъдаҳилофӣ намекунад

21. Оё надидай, ки Аллоҳ таоло бороне аз осмон фиристод ва онро [ба сурати] чашмаҳое дар замин ҷорӣ соҳт. Он гоҳ ба василаи он киштзоре бо рангҳои гуногун падид меоварад. Сипас пажмурда мегардад ва мебинӣ, ки зард шудааст. Он гоҳ онро хурду хошок месозад? Бе тардид, дар ин [дигаргуниҳо] панде барои хирадмандон аст

22. Оё касе, ки Аллоҳ таоло дилашро пазирои Ислом карда ва аз ҷониби Парвардигораш аз нур [ҳидоят ва басират] барҳӯрдор гашта [ҳаммонанди саҳтдилон аст]? Вой бар онон дар баробари зикри Аллоҳ таоло сангдил шудаанд! Онон дар гумроҳии ошкоранд

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلْمَةُ الْعَذَابِ  
أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٦﴾

لَكِنِ الَّذِينَ آتَقُوا رِبَّهِمْ لَهُمْ  
غُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرْفٌ مَّبْيَنٌ  
تَحْرِيٰ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا يَهُرُّ وَعَنَّ اللَّهِ  
لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْيَمِيْعَادَ ﴿١٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَسَلَكَهُ وَيَنْبَغِيَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ  
يُخْرِجُ بِهِ رَزْعًا مُّخْتَلِفًا أَلَوْنَهُ وَثُمَّ  
يَبْيَعُ فَتَرَاهُ مُصَمَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ  
حُطَّامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَئِكَ  
الْأَلَّابِ ﴿١٨﴾

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ وَوَيْلٌ  
لِلْقُسْسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

23. Аллоҳ таоло беҳтарин суханро дар сурати китобе нозил карда, ки [бархе аз оёташ] ҳаммонанди яқдигар ва [бархе низ] мукаррар аст. Касоне, ки аз [мучозоти] Парвардигорашон бим доранд, [бо шунидани ин оёт] мўй бар танашон рост мешавад ва сипас дилу чонашон ба ёди Аллоҳ таоло ором мегирад. Ин ҳидояти Аллоҳ таоло аст, ки ҳар киро бихоҳад, ба он роҳ менамояд ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ созад, ҳеч ҳидоятгаре наҳоҳад дошт

24. Оё касе, ки дар рӯзи қиёмат [дастонаш баста аст ва ноҷор] бо рӯяш он азоби сахтро дафъ мекунад, [ҳамчун касест, ки дар осоиши биҳишт қарор дорад]? Ба ситамгорон [-и мушриқ] гуфта шавад, [натиҷаи] дастовардатонро бичашед

25. Касоне, ки пеш аз онон буданд, низ [оёти Аллоҳро] дурӯғ шумурданد ва аз ҷойе, ки фикр намекарданд, азоб домангирашон шуд

26. Пас, Аллоҳ таоло [таъми] расвой ва хориро дар зиндагии дунё ба онон ҷашонд ва мусалламан, азоби охират бузургтар [ва саҳттар] аст. Агар мушрикон медонистанд [ки рафторашон чи пайомаде дорад, ибрат мегирифтанд]

27. Дар ин Қуръон аз ҳар [гуна] масале барои мардум овардаем, бошад, ки панд пазиранд

۲۳ ﴿۱۰﴾  
أَللّٰهُ تَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كَتَبَ  
مُتَشَبِّهًا مَثَانِي تَقْسِعُرُ مِنْهُ جُلُوْهُ  
الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ شَمَّ تَلِيْنُ  
جُلُوْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ  
ذَلِكَ هُدًى اللّٰهُ يَهْدِي بِهِ مَنِ  
يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
هَادٍ ﴿۱۱﴾

۱۱ ﴿۱۲﴾  
أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا  
مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۱۳﴾

۱۳ ﴿۱۴﴾  
كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ  
الْعَذَابُ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ

۱۴ ﴿۱۵﴾  
فَإِذَا قَهُمُ اللّٰهُ الْحَزْنَى فِي الْحَيَاةِ  
الَّدُنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ

۱۵ ﴿۱۶﴾  
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ  
الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

28. Қуръоне ба забони фасеҳи арабӣ ва бидуни ҳеч гуна ибҳому инҳироф [нозил кардем], бошад, ки [таҳти таълимоташ аз Парвардигори якто] парво кунанд

29. Аллоҳ таоло [барои муқоисаи мушрику муваҳҳид] мардеро мисол мезанад, ки чанд шарик дар бораи [моликияти] ў пайваста бо ҳам ихтилофу мушочара доранд ва дар муқобилаш марде, ки таҳти фармони як нафар қарор дорад. Оё ин ду нафар [аз назари мавқеият] яксонанд? Ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло аст, вале бештарашон намедонанд

30. [Эй паёмбар] Қатъан, ту хоҳӣ мурд ва онон [ниز] хоҳанд мурд

31. Он гоҳ [шумо-мардум] дар рӯзи қиёмат назди Парвардигоратон [дар бораи масоили мавриди ихтилоф] мӯҷодала хоҳед кард

32. Ва кист ситамгортар аз он ки ба Аллоҳ таоло, дурӯғ нисбат медиҳад ва сухани ростеро, ки ба вай расидааст, дурӯғ мешуморад? Оё дар дузах ҷойгоҳе барои кофирон нест?

33. Аммо онон, ки паёми ростин биёваранд [ва дигаронро ба пазириши он даъват кунанд] ва худ низ онро тасдиқ намоянд, ба ростӣ, парҳезгоранд

34. Ҳар чи бихоҳанд, назди Парвардигорашон доранд. Подоши некукорон ҳамин аст

فُرَءَايَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ  
لَعَلَّهُمْ يَتَقْبَلُونَ ﴿٢٨﴾

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ  
مُتَسَكِّنُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ  
هُلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَحَدٌ لِلَّهِ بَلْ  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّثُونَ ﴿٣٠﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةَ عِنْدَ  
رَبِّكُمْ تَخْتَصِّمُونَ ﴿٣١﴾

\*فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ  
وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُمْ أَلَيْسَ  
فِي جَهَنَّمَ مَأْتُوْيٍ لِلْكُفَّارِينَ ﴿٣٢﴾

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ  
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

35. То Аллоҳ таоло бадтарин рафторашонро аз [корномай] онон бизудояд ва бар асоси беҳтарин аъмолашон ба эшон подош диҳад

لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي  
عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

36. Оё Аллоҳ таоло барои дифоъ аз бандааш кофӣ нест? Аммо мушрикон туро аз бутҳо ва маъбудонашон метарсонанд ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, ҳеч ҳидоятгаре наҳоҳад дошт

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  
وَيُحَارِقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ  
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ  
هَادِيٌ ﴿٣٦﴾

37. Ва ҳар киро, ки Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, ҳеч кас гумроҳаш наҳоҳад соҳт. Оё Аллоҳ таоло шикастнопазири додситон нест?!

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ مُضِلٍ  
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي الْتِقَامِ ﴿٣٧﴾

38. [Эй паёмбар] Агар аз мушрикон бипурсӣ: «Чи касе осмонҳо ва заминро оғаридааст»? Мусалламан, мегӯянд: «Аллоҳ таоло». Ба онон бигӯ: «Пас, ба назари шумо, агар Аллоҳ таоло ноҳушӣ ва ранҷе бароям бихоҳад, оё он чи ба ҷойи Аллоҳ таоло [ба ниёиш] меҳонед, метавонанд осебашро бартараф кунанд? Ё агар Аллоҳ таоло раҳмате барои ман бихоҳад, оё метавонанд монеаш шаванд?» Бигӯ: [Пуштибонии] Аллоҳ таоло бароям кофӣ аст. Аҳли тавакkal танҳо бар ӯ тавакkal меқунанд»

وَلِئِنْ سَأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ  
مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي  
اللَّهُ بِصُرُّهِ هُلْ هُنَّ كَلِشَفَتُ  
ضُرِّهَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هُلْ هُنَّ  
مُمْسِكُثُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

39. Бигӯ: «Эй қавми ман, шумо бар ҳол [ва вазъи ширкомез]-и худ бошед, ман низ [ба вазоифи худ] амал меқунам. Ба зудӣ хоҳед донист,

قُلْ يَقُومٌ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ  
إِلَيْيَ عَلِيلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

40. [Ба зудй хоҳед донист, ] ки кист он ки [дар дунё] гирифтори азоби расвогар мешавад ва [дар охират] азоби поянда бар сараш меборад»

41. Ин китоби осмониро барои [ҳидояти] мардум, барҳақ бар ту нозил кардем. Ҳар ки ҳидоят шавад, ба суди худи ўст ва ҳар ки гумроҳ гашт, ба зиёни хеш гумроҳ шудааст ва ту [нигахбон ва] корсозашон нестӣ [ки ононро ба ҳидоят иҷбор кунӣ]

42. Аллоҳ таоло чонҳоро дар лаҳзай марг мегирад ва[ниز] чони касеро, ки намурдааст, ба ҳангоми хобаш [мегирад], он гоҳ чонҳоеро, ки ҳукми марг бар онҳо рондааст, нигаҳ медорад ва чони дигаронро бозпас мефиристад, то ҳангоми муайян [марг]. Дар ин [амр] барои ҳар ки биандешад, нишонаҳое [аз қиёмат] аст

43. Оё мушрикон ғайр аз Аллоҳ таоло [барои худ аз миёни бутҳо] шафоаткунандагоне интихоб кардаанд? [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: «Ҳатто агар онҳо молики чизе набошанд ва [чизеро] дарк накунанд [боз ҳам онҳоро ба шафоат металабед]»?

44. Бигӯ: «Шафоат ба тамомӣ аз они Аллоҳ таоло аст. Фармонравоии осмонҳо ва замин низ аз они ўст ва ниҳоятан [ҳамагӣ] ба пешгоҳи ў бозгардонда мешавед»

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْلُّ

عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلتَّائِسِ

بِالْحُقْقِ فَمَنْ أَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا

أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

أَللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامَهَا فَيُمُسِّيَ

الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرُبَّسُلُ

الْآخْرَى إِلَى أَجْلٍ مُّسَمٍّ إِنْ فِي

ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ أَخْنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُعَاعَةً قُلْ

أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا

يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

قُلْ إِنَّهُ الشَّفِيعُ جَمِيعًا لَّهُ وَمُلْكُ

الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَمَاءٌ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

45. Ҳангоме ки Аллоҳ таоло ба яктой [ва тавхид] ёд мешавад, дилҳои қасоне, ки ба охират имон надоранд, мутанаффир [ва безор] мегардад. Ва чун аз маъбудоне ғайр аз Аллоҳ таоло ёд шавад, он гоҳ аст, ки мушрикон шодмон мегарданد

46. Бигү: «Бор илоҳо, [эй] оғаринандай осмонҳо ва замин, эй донои ниҳону ошкор, Ту дар миёни бандагонат дар мавориди ихтилофашон доварӣ хоҳӣ кард»

47. Агар ду баробари он чи дар замин аст, дар ихтиёри ситамгорон [мушрикон] бошад, ҳамаро барои начоти худ аз саҳтии азоби рӯзи қиёмат фидо мекунанд [Вале пазируфтаний нест]. Ва аз ҷониби Аллоҳ таоло умуре барояшон ошкор мегардад, ки тасаввурашро ҳам намекарданд

48. [Дар он рӯз] Дастварди зишташон бар онон ошкор мешавад ва азобе, ки масхара мекарданд, домангирашон хоҳад шуд

49. Ҳар гоҳ инсон дучори [ранчу] зиёне шавад, Моро [ба ниёиш] меҳонад ва чун аз ҷониби хеш неъмате ба вай арzonӣ дорем, мегӯяд: "Фақат [лаёқат ва] доноии худам муциби ин неъмат шудааст. [На] балки ин озмоиш [-и илоҳӣ] аст, вале бештари мардум намедонанд

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَةً أَشْمَأَرَتْ  
فُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ  
يَسْتَبِّشُرُونَ ﴿٦﴾

فِي اللَّهِمَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
عَلَيْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهِيدَةِ أَنْتَ  
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا  
فِيهِ يَجْتَنِفُونَ ﴿٧﴾

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ  
جِيعًا وَمِثْلًا وَمَعَهُ وَلَا فَتَدْرَأُ بِهِ  
مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَبَدَا لَهُمْ مِنْ أُنْلَى مَا لَمْ يَكُونُوا  
يَحْتَسِبُونَ ﴿٨﴾

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ  
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُءُونَ ﴿٩﴾

فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ  
إِذَا حَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا  
أُوتِيسْهُ وَعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فَنَتَّهُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

50. Пешиниёнашон ҳам ҳамин суханро гуфтанд, vale [ба ҳангоми азоб] дастовардашон суде ба ҳолашон надошт

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا  
أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَكُنْ سَبُونَ ﴿٥٠﴾

51. Ва [үкүбати] дастоварди зишташон домангирашон шуд. Ин ситамгорон [-и мушриқ] низ ба үкүбати дастовардашон гирифтор ҳоҳанд шуд ва [Парвардигори мутаолро] ба танг наҳоҳанд овард

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا  
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ  
سَيِّعْصِيْهِمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا  
هُمْ بِسُعْجِزَنَ ﴿٥١﴾

52. Оё мушрикон намедонанд, ки Аллоҳ таоло [неъмат ва] рӯзиро бар ҳар касе, ки бихоҳад, густурда медорад ва ё танг мегирад? Бе гумон, дар ин амр барои мӯъминон нишонаҳое [аз тадбири илоҳӣ] аст

أَوْلَمْ يَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ  
لِمَن يَشَاءُ وَيَنْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَا يَكِتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

53. [Эй паёмбар] Ба бандагонам, ки [дар иртико ба ширку гуноҳ] зиёдаравӣ кардаанд, бигӯ: «Аз раҳмати илоҳӣ маъюс набошед, чаро ки [агар тавба кунед] Аллоҳ таоло ҳамаи гуноҳонатонро мебахшад. Ба ростӣ, ки Ӯ бисёр омурзанда ва меҳруbon аст

\* قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ لَا تَنْقَنِطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ  
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

54. Пеш аз он ки азоб ба суроғатон биёяд ва ҳеч кас натавонад ёриатон кунад, ба сӯйи Парвардигоратон бозгардед ва таслими [фармони] Ӯ гардед

وَأَنْبِئُوا إِلَيْ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ  
لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾

55. Ва пеш аз он ки ногаҳон, дар ҳоле ки ғофилед, азоб ба суроғатон биёяд, аз беҳтарин дастурхое, ки аз ҷониби Парвардигоратон ба шумо нозил шудааст, пайравӣ кунед

وَأَتَيْهُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ  
مِّنْ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ  
الْعَذَابُ بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ لَا  
شَعُورُونَ ﴿٦٠﴾

56. [Ҳам акнун барҳазар бошед] то касе [дар рӯзи қиёмат] нагӯяд: «Эй дареф бар ман, ки дар ҳаққи Аллоҳ таоло қӯтоҳӣ намудам ва [муъминонро] масҳара мекардам!»

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسِرَنِي عَلَى مَا  
فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ  
لَمَنِ الْسَّخِرِينَ ﴿٦١﴾

57. Ё [гуноҳи худро бар гардани тақдир наандозад ва] нагӯяд: «Агар Аллоҳ таоло маро ҳидоят карда буд, қатъян, парҳезкор будам»

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَنِي لَكُنْتُ  
مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٢﴾

58. Ё ҳангоме ки азобро мебинад, нагӯяд: «Эй кош, бозгаште [ба дунё] доштам, то дар зумраи некукорон қарор мегирифтам»

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ  
لِي كُرَةً فَأَكُونُ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٣﴾

59. [Аллоҳ таоло мефармояд] «Оёти Ман бароят омад ва ту онҳоро дурӯғ пиндоштӣ ва такаббур намудӣ ва куфр варзидӣ»

بَلْ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَا يَتَقَبَّلُ  
بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ  
الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾

60. Ва рӯзи қиёмат қасонеро, ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ бастаанд, сияҳрӯй мебинӣ. Оё дар дузах ҷойгоҳе барои мутакаббiron нест»?

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا  
عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ  
فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٥﴾

61. Аллоҳ таоло парҳезкоронро бо ворид кардан ба макони комёбиашон, [аз азоб] начот медиҳад. [Дар биҳишт] На ранҷе ба онон мерасад ва на андуҳгин мешаванд

وَيُنْجِيَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَقَوْا بِمَفَارِضِهِمْ  
لَا يَمْسِهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ  
يَحْزُنُونَ ﴿٦٦﴾

62. Аллоҳ таоло офоридгори ҳар чизест ва Ў бар ҳама чиз [нигаҳбону] корсоз аст

63. Калиди ганчинаҳои осмонҳо ва замин аз они Ўст ва қасоне, ки ба оёти илоҳӣ кофир шуданд, қатъан, зиёнкоранд

64. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Эй бехабарон, оё ба ман фармон медиҳед, ки [маъбуде] ғайр аз Аллоҳро парастиш кунам?!»

65. Ба ту ва паёмбарони пеш аз ту вахӣ шудааст, ки: «Агар ширк биварзӣ, [подоши] корҳоят, қатъан, барбод хоҳад рафт ва зиёнкор хоҳӣ шуд

66. Балки танҳо Аллоҳро парастиш кун ва сипосгузор бош»

67. Мушрикон Аллоҳро чунон ки сазовори Ўст, арҷ наниҳоданд, ҳол он ки дар рӯзи қиёмат замин яксара дар қабзаи Ўст ва осмонҳо ба дasti Вай дарҳампецида хоҳад шуд. Поку мунаzzаз аст Аллоҳ таоло ва аз он чи бо вай шарик месозанд, бартар аст

۶۲۔ اللہُ خَلِقُ کُلْ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَیٰ کُلْ  
شَيْءٍ وَکَیْلٌ ﴿٦٢﴾

۶۳۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالَّذِينَ كَفَرُواً يَا يَتَتَّلِ اللَّهَ  
أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٦٣﴾

۶۴۔ قُلْ أَعْفِنِيْرَ اللَّهَ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُدُ أَيْهَا  
الْجَهَلُونَ ﴿٦٤﴾

۶۵۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبَّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ  
قَبْلِكَ لِيَنِ اَشَرَّكْتَ لَيْجَحْضَنَّ  
عَمْلَكَ وَتَكْغُونَّ مِنَ  
الْخَسِيرِينَ ﴿٦٥﴾

۶۶۔ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ  
الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

۶۷۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوَيَّتُ  
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
يُشَرِّكُونَ ﴿٦٧﴾

68. [Дар останаи қиёмат] Дар сур дамида мешавад. Пас, ҳар ки дар осмонхо ва дар замин аст, мадхуши марг хоҳад шуд, магар касе, ки Аллоҳ таоло бихоҳад, он гоҳ бори дигар дар он дамида мешавад ва ногаҳон [ҳама аз марг] бармехезанд ва чашм ба роҳ [-и фармонаи Парваридгор] ҳастанд

69. [Дар рӯзи қиёмат] замин ба нури Парваридгораш равшан хоҳад шуд ва нома [-и аъмол] ниҳода мешавад ва паёмбарон ва гувоҳонро меоваранд ва миёни бандагон ба ҳақ ва адолат доварӣ мешавад ва ба ҳеч кас ситам наҳоҳад шуд

70. Ва ҷазои амалкарди ҳар кас ба тамомӣ дода мешавад. Ва Аллоҳ таоло нисбат ба аъмолашон донотар аст

71. Кофирон гурӯҳ-гурӯҳ ба сӯйи дузах ронда мешаванд. Ҳамин ки ба он ҷо мерасанд, дарҳояш кушода мегардад ва нигаҳбононаш мегӯянд: «Оё паёмбароне аз миёни худи шумо ба суроғатон наомаданд, ки оёти Парваридгоратонро барои шумо меҳонданд ва дар бораи дидори ин рӯз хушдор медоданд? Онон [дар посух] мегӯянд: Оре, вале [мо инкорашон кардем ва] фармонаи мучозот сазои кофирон аст»

72. [Ба онон] Гуфта мешавад: «Аз дарҳои дузах ворид шавед ва ҷовидона дар он ба сар баред. Ва [ба ростӣ] ҷойгоҳи мутакаббiron чи бад [ҷойгоҳе] аст!»

وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنِ فِي  
أَلْسَنَوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن  
شَاءَ اللَّهُ شَاءَ نُفْخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا  
هُمْ قَيَامٌ يَنْظَرُونَ ﴿٦٨﴾

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَرُوْضَعَ  
الْكِتَبُ وَجَاءَهُ بِالْتَّبِيَّنِ  
وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقْقِ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

وَوُبَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٠﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ  
رُمْرِّاً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتَحَتَ  
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّجْتُمْ أَلَمْ  
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَأْتِلُونَ  
عَلَيْكُمْ ءَايَاتٍ رَّبِّكُمْ  
وَيُنَذِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا  
قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ لَكِمْ  
الْعَدَابُ عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٧١﴾

قِيلَ آذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَلَّيْدِينَ  
فِيهَا قِبْلَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

73. Ва касоне, ки аз Парвардигорашон парво доштанд, гурӯҳ-гурӯҳ ба сўйи биҳишт ҳидоят мешаванд. Ҳамин ки ба он чо мерасанд, дар ҳоле ки дарҳои биҳишт кушода шудааст, [бо иззату эҳтиром ворид мешаванд] ва нигаҳбонони он чо мегӯянд: «Салом бар шумо. Хуш омадед. Ҷовидона ба биҳишт дароед»

74. Биҳиштиён мегӯянд: «Ситоиш ва сипос маҳсуси Аллоҳ таоло аст, ки ваъдаи хешро дар мавриди мо таҳаққүк бахшид ва сарзамин [-и биҳишт]-ро ба мо мерос дод, ки дар ҳар чойи он бихоҳем, манзил мегирэм. Ва [ба ростӣ] подоши аҳли амал чи некуст»

75. [Дар он рӯз] Фариштагонро хоҳӣ дид, ки перомуни Арш ҳалқа задаанд ва Парвардигорашонро ба покӣ меситоянд. Ва миёни мардум ба ҳаққу адолат доварӣ хоҳад шуд ва гуфта мешавад: «Ситоишу сипос маҳсуси Аллоҳ таоло Парвардигори чаҳониён аст»

وَسِيقَ الَّذِينَ آتَقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ  
رُمَّرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتَحَتُ  
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ طَبِيعُمْ فَادْخُلُوهَا  
خَلِيلِينَ ﴿٧٣﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا  
وَعَدَنَا وَأَوْزَانَاهَا الْأَرْضَ تَنَبُّؤًا مِنَ  
الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ  
الْعَمِيلِينَ ﴿٧٤﴾

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ  
الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  
وَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقْقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

## Сураи Ғофир

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

2. Нузули [ин] китоб аз сўйи Аллоҳи шикастнапазири доност

3. [Парвардигоре, ки] Омурзандай гуноҳ ва тавбапазир, саҳткайфар ва неъматбахш аст. Ҳеч маъбуде ба [ҳак] ҷуз Ӯ нест ва бозгашт [-и ҳама] ба сўйи ӯст

4. Танҳо коғирон ҳастанд, ки дар бораи оёти илоҳӣ мучодала мекунанд, пас, мабодо рафтуомадашон дар шаҳрҳо [барои тиҷорату баҳрамандиашон аз неъматҳои дунё] туро бифиребад

5. Пеш аз онон қавми Нуҳ ва пас аз онон низ гурӯҳҳои дигаре [ҳамчун қавми Од ва Самуд ва Лут низ паёмбаронашонро] дурӯғгӯ шумурданд ва ҳар қавме хост паёмбарашро дастгир кунад [ва ба қатл бирасонад]. Онон ба ботил мучодала карданд, то бад-он васила ҳақро аз миён бардоранд. Ман низ ононро азоб кардам. [Пас, бингаред, ки] азоби Ман чи гуна буд

١٧ حم

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ  
الْعَلِيمِ ۝

غَافِرِ الدَّثَبِ وَقَابِلِ الْوَبِ شَدِيدِ  
الْعِقَابِ ذِي الْطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

مَا يُجَدِّلُ فِي عَائِتِ اللَّهِ إِلَّا  
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُكَ تَقْلِبُهُمْ  
فِي الْأَيَّلَدِ ۝

كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحَ وَالْأَحْزَابُ  
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمْتُ كُلُّ أُمَّةٍ  
بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَنَدُوا  
بِالْبَطْلِ لِيُدْحِضُوهُ أَخْنَقُ  
فَأَخْدَثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ۝

6. Ва фармони азоби Парвардигорат дар бораи кофирон инчунин ба таҳаққуқ пайваст, ки онон аҳли оташанд

7. Фариштагоне, ки Аршро ҳамл мекунанд ва онон, ки гирди он ҳалқа задаанд, Парвардигорашонро ба покӣ меситоянд ва ба ӯ имон доранд ва [ин гуна] барои аҳли имон омурзиш меҳоҳанд: «Парвадигоро, раҳмат ва донишат ҳар чизеро фаро гирифтааст, пас, қасонеро, ки тавба карданд ва пайрави роҳи Ту шуданд, биёmurз ва аз азоби дузах нигаҳ дор»

8. Парвардигоро, онон ва падарон [ва модарон] ва ҳамсарону фарзандони солеҳашонро дар боғҳои ҷовидони биҳишт, ки ваъда додай, доҳил кун, ки бе тардид, Ту шикастнопазиру ҳакимӣ

9. [Бор илоҳо] Ононро аз [кайфари] бадиҳо ҳифз кун ва ҳар киро дар он рӯз аз [кайфари] бадиҳо нигоҳ дорӣ, фарогирифтаи раҳматат қарор додай. Ин ҳамон комёбии бузург аст»

10. Ва кофиронро [дар дузах] нидо медиҳанд, ки: «Душманий ва ҳашми Аллоҳ таоло саҳттар аз душманий ва ҳашми шумо нисбат ба худатон аст, чаро ки ба имон даъват мешудед, вале [бо душманий нисбат ба худ ақидаи тавҳидро] инкор мекардед»

وَكَذِلِكَ حَقَّتْ كُلِّمَتْ رَبِّكَ عَلَى  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ  
النَّارِ ٦

أَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ  
حَوَّلَهُ وَيُسَبِّحُونَ مُحَمَّدَ رَبِّهِمْ  
وَبُوْمُنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ  
عَاهَمُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً  
وَعَلَّمَنَا فَأَعْفَرْنَا لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَبَعُوا  
سَيِّلَكَ وَقِيمُهِ عَذَابَ الْجَحِيمِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الْأَنْجَى  
وَعَدَنَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَابِرِهِمْ  
وَأَرْزَاقِهِمْ وَدُرْيَتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٧

وَقِيمُهِ السَّيِّئَاتُ وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ  
بِيَوْمِئِنْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ  
الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ٨

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لِمَقْتُث  
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِثِكُمْ  
أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْآيَتِنَ  
فَتَكُفُرُونَ ٩

11. Оон [дар посух] мегүянд:  
«Парвардигоро, моро ду бор мирондй  
ва ду бор зинда кардй, пас, [акнун ки]  
ба гунохони худ эътироф кардем, оё  
роҳе барои хуруч [аз дузах] вучуд  
дорад?»

12. [Ба онон гуфта мешавад] «Ин  
[азоб] бад-он сабаб аст, ки чун Аллоҳ  
таоло ба яктои хонда мешуд, инкор  
мекардед, vale агар ба ӯ ширк оварда  
мешуд, имон меовардед. [Акнун]  
Доварӣ аз они Аллоҳи  
баландмартабаи бузург аст»

13. Ӯст, ки нишонаҳои [тавон ва  
тадбири] худро ба шумо ироа медиҳад  
ва бароятон [бо нузули борон] аз  
осмон рӯзӣ мефиристад, vale танҳо  
касоне панд мегиранд, ки [холисона ба  
даргоҳи илоҳӣ] тавба кунанд

14. [Танҳо] Аллоҳро бо хулуси эътиқод  
бихонед, ҳарчанд кофирон ноҳушнуд  
бошанд

15. Ӯ дорои дараҷоти рафеъ ва соҳиби  
Арш аст ва ба сӯйи ҳар як аз  
бандагонаш, ки бихоҳад, ба фармони  
хеш ваҳӣ мефиристад, то [ба онон]  
дар бораи рӯзи мулоқот ҳушдор дижад

16. Он рӯз, ки мардум ҳозир ва намоён  
мешаванд ва чизе аз онон бар Аллоҳ  
таоло пӯшида наҳоҳад монд [Аллоҳ  
таоло мефармояд]: «Имрӯз  
фармонравой аз они кист?» [Он гоҳ  
худ мефармояд] «Аз они Аллоҳи  
ягонаи пирӯзманд»

قَالُواْ رَبَّنَا اَمْتَنَّا اَنْتَنِي وَأَحِيَّنَّا  
اَنْتَنِي فَاعْتَرَفْنَا بِدُونِنَا فَهَلْ إِلَى

خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

ذَلِكُمْ يَأْنَهُرٌ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ  
كَفَرُتُمْ وَإِنْ يُشَرِّكْ بِهِ شُوَّمْنَوْ  
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ عَائِيَتِهِ وَرُبَّرِّ  
لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا  
يَنْدَعُرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

فَادْعُواْ اللَّهَ مُحْكِمِيَنَ لَهُ الْدِينَ وَلَوْ  
كَرِهَ الْكُفَّارُونَ ﴿١٤﴾

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي  
الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عَبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ الْثَّلَاقِ ﴿١٥﴾

يَوْمَ هُمْ بَرُزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ  
الْوَاحِدِ الْفَهَارِ ﴿١٦﴾

17. Имрӯз ҳар кас дар баробари он чи кардааст, подош дода мешавад ва ҳеч ситаме дар миён нест. Бе гумон, Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفِسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
لَا ظُلْمَ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ

18. Ба онон дар мавриди рӯзи қиёмат [ки бисёр наздик аст] хушдор бидех, он гоҳ ки [аз шиддати ваҳшат] ҷонҳо ба гулӯгоҳ мерасад, дар ҳоле ки саршор аз андуҳ шудаанд. [Дар он рӯз]  
Ситамгарон на дӯсти меҳрубоне доранд ва на шафөъе, ки суханаш пазирафта шавад

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا أَقْلُوبُ  
لَدِي الْحَنَاجِرِ كَلَّظِيمِينَ مَا  
لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيَاءٍ وَلَا شَفِيعَ  
بِطَاعَ

19. [Аллоҳ таоло] Ҳаракоти бади ҷашмҳо ва он чиро, ки дар дилҳои афрод нуҳуфта аст, [ба хубӣ] медонад

يَعْلَمُ خَلِيلَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي  
الْصُّدُورُ

20. Аллоҳ таоло ба адолат доварӣ мекунад ва маъбудоне, ки [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ таоло ибодат мекунанд, ҳеч гуна доварӣ надоранд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шунавову биност

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحُقْقِ وَالَّذِينَ  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ  
يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَسَمَّيُ  
الْبَصِيرُ

21. Оё мушрикон дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд саранҷоми қасоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна будааст? Он ақвоми гузашта нерумандтар аз инҳо буданд ва осору биноҳои бештаре дар замин падид оварданд, аммо Аллоҳ таоло ононро ба [сабаби] гуноҳонашон азоб кард, дар ҳоле ки дар баробари [азоби] Аллоҳ таоло ҳеч [ёр ва] мудофеъе надоштанд

\*أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
وَإِنَّا رَأَيْنَا فِي الْأَرْضِ فَاحْدَهُمُ اللَّهُ  
يَدْعُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
وَاقِ

22. Ин [кайфар] бад-он сабаб буд, ки Паёмбарашон нишонаҳои равшан барояшон ироа мекарданд, вале онон инкор меварзиданд ва Аллоҳ таоло низ азобашон кард. Бе гумон, Ӯ тавонманди саҳткайфар аст

23. Мо Мӯсоро бо муъчизоти худ ва далели қотеъ фиристодем

24. Ба сўйи Фиръавн ва Ҳомон ва Қорун, вале [онон] гуфтанд: «[Ӯ] Ҷодугаре дурӯғгўст»

25. Аммо ҳангоме ки Мӯсо муъчизоти илоҳӣ ва далоили маҳкамро аз ҷониби Мо бар онон нишондод, [Фиръавн ва ёронаш саркашӣ карданӣ ва] гуфтанд: «Писарони қасонеро, ки ба Мӯсо имон овардаанд, бикушед ва занонашонро [барои қанизӣ] зинда нигоҳ доред», вале найранги кофирон маҳкум ба фаност

26. Фиръавн гуфт: «Бигузоред, то Мӯсоро бикушам ва [чун қасеро надорад] ногузир аст  
Парвардигорашро ба ёрӣ бихонад [ва ман аз вай ҳаросе надорам].

Метарсам, ки ӯ динатонро дигаргун созад ё дар ин сарзамин табоҳӣ ба бор оварад»

27. Мӯсо гуфт: «Ман аз [шарри] ҳар мутакаббire, ки ба рӯзи ҳисоб бовар надорад, ба Парвардигори хеш ва Парвардигори шумо паноҳ мебарам»

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَعَذِّبِهِمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيْتَنِ فَكَفَرُوا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ  
إِنَّهُ وَقَوْنِي شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِلَيْنَا  
وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٧﴾

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَرْبَوْنَ فَقَالُوا  
سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٨﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا  
قَالُوا أَفَتُشُرُّعُ أَهْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
مَعَهُ وَأَسْتَحْيِوْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ  
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٩﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرْنِي أَقْتُلْ مُوسَى  
وَلَيْدُ عَرَبَةَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَيَّلَ  
دِيَنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
الْفَسَادَ ﴿١٠﴾

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي  
وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ  
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١١﴾

28. Ва марди мұймине аз хонаводаи Фиръавн, ки имонашро пинҳон медошт, гуфт: «Оё меҳоҳед ин мардро [фақат ба хотири ин ҷурм] бикишед, ки мегӯяд: «Парвардигорам Аллоҳ таоло аст» ва [дар таъииди суханаш низ] дaloили равшане аз сўйи Парвардигратон барои шумо овардааст? Агар дурӯғгӯ бошад, [гуноҳи] дурӯғаш бар уҳдан худи ўст ва агар рост гуфта бошад, [дасти кам] бархе аз азобҳое, ки ваъда медиҳад, ба шумо хоҳад расид

29. Бе тардид, Аллоҳ таоло касеро, ки исрофкору дурӯғгӯст, ҳидоят намекунад. Эй қавми ман, имрӯз фармонравой дар ихтиёри шумост ва дар ин сарзамин султа доред, vale агар саҳтирии Аллоҳ таоло домангиралон шавад, чи касе моро ёрӣ хоҳад кард? Фиръавн гуфт: «Ман фақат он чиро салоҳ медонам, мегӯям ва шуморо ба роҳи рост ҳидоят мекунам»

30. Он марди мұймин гуфт: «Эй қавми ман, метарсам азобе ҳамчун азоби ақвоми пешин [ки аз паёмбаронашон сарпечӣ карданд] бар саратон биёяд

31. Монанди шевави [азоби] қавми Нух ва Оду Самуд ва касоне ки баъд аз онон буданд, дар ҳоле Аллоҳ таоло ситаме барои бандагонаш намехоҳад

32. Ва эй қавми ман, бар шумо аз рӯзе метарсам, ки мардум ба фарёд аз яқдигар ёрӣ меҳоҳанд

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ  
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنَّ  
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ  
كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ  
صَادِقًا يُصِبِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٦﴾

يَقُولُ لَكُمُ الْنَّلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ  
فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ  
اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا  
أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيَكُمْ  
إِلَّا سِبِيلُ الرَّشَادِ ﴿٧﴾

وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٨﴾

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحَ وَعَادِ وَثَمُودَ  
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ  
ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٩﴾

وَيَقُولُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ  
الثَّنَاءِ ﴿١٠﴾

33. [Хамон] Рӯзе, ки ҳамагӣ [аз тарс] ба ақиб боз мегардед ва дар баробари [мұчозоти] Аллоҳ таоло ҳеч муҳофизе надоред ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, ҳеч ҳидоятгаре нахоҳад дошт

34. Пеш аз ин низ Юсуф бо далоили равшан наздатон омад, аммо шумо аз он чи бароятон оварда буд, пайваста дар шак будед, то замоне, ки аз дунё рафт [ва бар тардидатон афзуда шуд]. Он гоҳ гүфтед: «Аллоҳ таоло ҳарғиз пас аз вай паёмбареро мабъус нахоҳад кард». Аллоҳ таоло исрофкори бадгумонро ин гуна гумроҳ месозад

35. Касоне, ки дар мавриди оёти илоҳӣ, бе он ки далеле дошта бошад, ба мұчодала бармехезад, [рафторашон] назди Аллоҳ таоло ва мұмминин саҳт нописанд аст. Аллоҳ таоло ин гуна бар дили ҳар мутакаббири худкома мухр [-и ғафлат] мезанад

36. Фиръавн [ба вазираш] гүфт: «Эй Ҳомон, барои ман бинои баланде бисоз, шояд ба роҳхое бирасам

37. Роҳхое дар осмонҳо [ки маро то Арши илоҳӣ бибарад], то ба маъбуди Мӯсо бингарам [ва аз ӯ огоҳ шавам], ҳарчанд, ман қатъан ўро дурӯғгү мепиндорам». Бад-ин сон зиштии кирдори Фиръавн [дар назарш] ороста гашт ва аз роҳ [-и ҳақ] бозмонд ва найранги Фиръавн ба зиён ва табоҳӣ анчомид

يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مَنْ  
أَلَّهُ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلُ أَلَّهُ  
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمَ فِي شَكٍ بِمَا  
جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ  
لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا  
كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  
مُرَتَّابٌ ﴿٢٤﴾

الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَائِيَةِ اللَّهِ  
بِعَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَلَمْ كَبُرْ مَقْتَنًا عِنْدَ  
الَّهِ وَعَنْدَ الَّذِينَ ءامَنُوا كَذَلِكَ  
يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُنْكَرِ  
جَبَارٌ ﴿٢٥﴾

وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَهْمَنُ أَبْنَ لِي  
صَرَحَّا لَعْنِي أَبْلُغُ الْأَسْبَبَ ﴿٢٦﴾

أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْ إِلَهٖ  
مُوسَى وَإِلَيْ لَأْنَثُهُ وَكَذَلِكَ  
وَكَذَلِكَ رَزِّيْنَ لِفَرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ  
وَصَدَّ عَنِ السَّيِّلِ وَمَا كَيْدُ  
فَرْعَوْنٌ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٢٧﴾

38. Он марди мульмин гуфт: «Эй қавми ман, аз ман пайравий кунед, то шуморо ба роҳи рост ҳидоят кунам

39. Эй қавми ман, ин зиндагии дунё баҳрае [андак ва зудгузар] аст ва охират сарои ҷовидон аст

40. Ҳар ки кори баде муртакиб шавад, ба таносуби он қайфар ҳоҳад дид ва мардон ва занони мульмин ва некукор ба биҳишт ворид мешаванд ва дар он ҷо аз неъмати бешумор бархӯрдор ҳоҳанд шуд

41. Эй қавми ман, чи шуда, ки ман шуморо ба роҳи начот даъват мекунам, вале шумо маро ба оташ фаро меҳонед?

42. Маро даъват мекунед, ки Аллоҳро инкор кунам ва ҷизеро, ки [дар қудрат] бо Аллоҳ таоло шарик гардонам, ки ҳеч иттилое аз он надорам, дар ҳоле ки ман шуморо ба сӯйи [Парвардигори] шикастнозазир ва омурзгор фаро меҳонам

43. Ногузир он чи маро бад-он даъват мекунед, дар дунё ва охират [тавони иҷобати] дуоero надорад ва бозгашти мо ба пешгоҳи Аллоҳ таоло аст ва исрофкорон [дар куфру гуноҳ] дузахӣ ҳастанд

وَقَالَ الَّذِي ءامَنَ يَقُولُ أَتَيْعُونِ  
أَهِدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ ﴿٧﴾

يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحِجَةُ الَّذِي مَاتَعْ  
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٨﴾

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا  
مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ  
أَوْ أُنَيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

حَسَابٍ ﴿٩﴾

\*وَيَقُولُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ  
وَتَدْعُونِي إِلَى الْنَّارِ ﴿١٠﴾

تَدْعُونِي لِأَكُفَّرَ بِاللَّهِ وَأَشْرَكَ  
بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا  
أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿١١﴾

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ  
لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ  
وَإِنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ  
هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿١٢﴾

44. Ба зудй суханони маро ба ёд хоҳед овард ва ман кори худро ба Аллоҳ таоло voguzor мекунам, зоро Аллоҳ таоло нисбат ба [кирдори] бандагон биност»

45. Пас, Аллоҳ таоло ўро аз осеби дасисай онон ҳифз намуд ва азоби саҳт домангери фиръавниён шуд

46. Ҳамон оташе, ки [дар қабрҳояшон] бомдоду шомгоҳ бар он арза мешаванд ва рӯзе, ки қиёмат барпо гардад [фармон мерасад]: «Фиръавниёнро дар саҳттарин азоб ворид кунед»

47. Он тоҳ ки дар отashi дузах кашмакаш [муҷодала] мекунанд, мардумони зердаст ба роҳбарони гумроҳгар мегӯянд: «Мо пайрави шумо будем, оё мумкин аст баҳше аз азоби оташро аз мо дур кунед?»

48. Роҳбарони гумроҳгар мегӯянд: «Бе тардид, ҳамаи мо дар оташ хоҳем буд. Аллоҳ таоло миёни бандагонаш доварӣ кардааст»

49. Ва қасоне, ки дар оташанд, ба нигаҳбонони дузах мегӯянд: «Аз Парвардигоратон бихоҳед, ки барои як рӯз ин азобро аз мо бардорад»

فَسَتَدْ كُرُونَ مَا أَقْوَلُ لَكُمْ  
وَأَقْوَصُ أُمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

فَوَقَنَهُ اللَّهُ سَيَّاتَ مَا مَكَرُوا  
وَحَاقَ بِإِلَيْهِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ  
الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

النَّارُ يُرْضُونَ عَلَيْهَا عُذْدَوْا  
وَعَشِيَّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخُلُوا  
إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

وَإِذْ يَتَحَاجِجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ  
الْأَطْعَفَتُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا  
لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا  
نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا  
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِجَزَرَةٍ جَهَنَّمَ  
أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا  
مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

50. Онон посух медиҳанд: «Магар паёмбаронатон нишонаҳои равшан бар шумо ироа накарданд? Дузахиён мегӯянд: «Бале». Ва маъмурон мегӯянд: «Пас, [бе натиҷа] дархост кунед, ки дархости кофирон [мардуду] табоҳ аст»

51. Бе гумон, Мо паёмбарони худ ва аҳли имонро дар зиндагии дунё ва рӯзе, ки гувоҳон [ба шаҳодат] бармехезанд, ёрӣ меқунем

52. Рӯзе, ки узрҳоҳии ситамгарон суде ба ҳолашон наҳоҳад дошт. Онон аз раҳмати илоҳӣ ба дуранд ва душвории азоби охиратро [дар пеш] доранд

53. Мо ба Mýco [мақоми] ҳидоят баҳшидем ва Бани Исройилро ворисони Таврот қарор додем

54. [Китобе, ки] Барои хирадмандон ҳидояту панд аст

55. Пас, [эй паёмбар, бар озори мушрикон] шикебо бош, [ки] яқинан, ваъдаи Аллоҳ таоло рост аст ва барои гуноҳат омурзиш бихоҳ ва Парвардигоратро шомгоҳ ва бомдод ба покӣ ситоиш кун

56. Касоне, ки дар мавриди оёти илоҳӣ, бе он ки далеле дар ихтиёрашон бошад, ба мӯҷодала бармехезанд, дар дилҳояшон [ғуруру] такаббурест, ки ҳаргиз бад-он наҳоҳанд расид, пас, [аз шарри эшон] ба Аллоҳ таоло паноҳ бибар, ки ба ростӣ, ӯ шунавову биност

قَالُواْ اَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ  
بِالْبَيْنَتٍ قَالُواْ بَيْنَ قَالُواْ فَادْعُوْا  
وَمَا دُعَوْا الْكَفَرِيْنَ إِلَّا فِي  
ضَلَالٍ ۝

إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُونَ  
اَلَّا شَهَدْنَا ۝

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ  
وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

وَلَقَدْ ءَاءَنَا مُوسَى الْهَدَى وَأَوْرَثَنَا  
بَيْنِ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۝

هُدَى وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلَّابِ ۝  
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَعْفِرْ  
لِدَنْشِيكَ وَسَيْحَ حَمْدَ رَبِّكَ بِالْعَشَيِّ  
وَالْإِبْكَرِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ  
يَعْقِرُ سُلْطَنِ أَنْتُمْ إِنِّي فِي  
صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبْرٌ مَا هُمْ بِبَلِّغِي  
فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْبَصِيرُ ۝

57. Мусалламан, офариниши осмонхо ва замин бузургтар аз офариниши инсонхост [пас, барпо карданы қиёмат барои Аллоҳ таоло душвор нест], вале бештари мардум намедонанд

58. Ҳаргиз нобино ва бино баробар нестанд, ва мұмминони нақуор бо бадкорон яксон нахоҳанд буд, [вале] иддаи каме аз шумо панд мепазиред

59. Ҳеч тардида дар ин нест, ки рўзи қиёмат фаро мерасад, вале бештари мардум имон намеоваранд

60. Парвардигоратон фармуд: «Маро бихонед, то [дуой] шуморо ичобат кунам. Касоне, ки аз ибодати Ман саркашӣ мекунанд, ба зудӣ бо ҳорӣ ба ҷаҳаннам ворид мешаванд»

61. Аллоҳ таоло аст, ки шабро бароятон падид овард, то дар он оромиш ёбед ва рӯзро равшанибахш [қарор дод, то ба талош пардозед]. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло нисбат ба мардум [лутфу] бахшиш дорад, вале бештари мардум сипос намегузоранд

62. Ин аст Аллоҳ таоло Парвардигори шумо, [ки] офаринандай ҳар мавҷуде [аст]. Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ӯ нест, пас, чи гуна [аз парастиши ӯ] мунҳариф мешавед?

لَخْلُقُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ  
مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا  
تَنَزَّلَ كُرُونَ

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَيَّبِهُ لَا رَيْبَ فِيهَا  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ  
لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ  
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
دَارِخِرِينَ ﴿٥٩﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّامَ  
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ  
اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ  
شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ  
تُؤْكَنُونَ ﴿٦١﴾

63. Ба ҳамин сурат касоне, ки оёти илоҳиро инкор мекунанд, низ [аз ҳақ] мунҳариф мегарданд

64. Аллоҳ таоло аст, ки заминро қароргоҳ ва осмонро сарпанаҳатон муқаррар дошт ва шуморо шакле баҳшид ва шаклҳоятонро зебо биофарид ва аз неъматҳои покиза ба шумо рӯзӣ дод. Ин аст Аллоҳ таоло – Парвардигори шумо, пас, пурбаракату бузургвор аст Аллоҳ таоло, ки Парвардигори чаҳониён аст

65. Аллоҳ таоло зинда [ва поянда] аст ва маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ӯ нест, пас, Ӯро бо хулуси эътиқод бихонед. Ситоиш ва сипос маҳсуси Аллоҳ таоло-Парвардигори чаҳониён аст

66. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман аз парастиши афроде, ки шумо ба ҷойи Аллоҳ таоло [ба ниёиш] меҳонед, наҳӣ шудаам, зеро нишонаҳои равшане аз ҷониби Парвардигорам ба ман расидааст ва фармон ёфтаам, ки [танҳо] дар баробари Парвардигори чаҳониён таслим бошам»

67. Ӯст, ки шуморо аз хок ва сипас [тайи мароҳили мухталиф] аз нутфа ва он гоҳ хуни баста [Чанини ибтидой] оғарид, сипас шуморо [ба сурати] кӯдаке [ба дунё] меоварад ва имкон медиҳад, то ба ҳадди рушд [ва камоли неру] бирасад. Сипас [солҳо зиндагӣ] мекунед, то] солхӯрда мешавед. Бархе аз шумо дучори марги зудрас ҳоҳанд шуд ва [ба гурӯҳе дигар имкон медиҳад], то ба ачали муайян бирасад, бошад, ки биандешед

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا يَأْتِيْتُ  
الَّهُ يَجْعَلُهُمْ حَدُوْنَ ﴿٢٦﴾

الَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  
قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ  
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ  
الظَّيْبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  
فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لِهِ الَّذِينَ أَحْمَدُوا لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

\* قُلْ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي  
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّيْ وَأَمْرَتُ أَنْ أَسْلِمَ  
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ  
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ  
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا  
أَشَدَّكُمْ ثُمَّ يَكُونُوا شُيُوخًا  
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ  
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

68. Ўст, ки зинда мекунад ва мемиронад ва ҳангоме ки чизеро меҳоҳад, танҳо ба ў мегӯяд: «Мавчуд шав», пас, [бедиранг] мавчуд мешавад

هُوَ الَّذِي يُحْمِي وَبِيْمِيتُ فَإِذَا قَضَى  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

69. Оё надидӣ қасоне, ки дар бораи оёти илоҳӣ мӯҷодала мекунанд, чи гуна [аз роҳи ҳақ] мунҳариф мегарданд?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي  
عَائِيَتِ اللَّهِ أَنَّى يُصَرِّفُونَ ﴿٦٩﴾

70. Қасоне, ки китоби [осмонӣ] ва паёми паёмбарони моро дурӯғ шумурданд, ба зудӣ [натиҷаи кирдорашонро] хоҳанд донист

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا  
أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

71. Он гоҳ ки ғул ва занҷир бар гарданашон қарор гирифта ва қашида мешаванд

إِذْ أَلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسلِ  
يُسْخَبُونَ ﴿٧١﴾

72. [Ибтидо] Дар оби ҷӯшомада ва сипас дар оташи дузах афрӯҳта мешаванд

فِي الْحَيَّمِ شَمَّ فِي النَّارِ  
يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

73. Он гоҳ ба эшон гуфта мешавад: «Бутҳое, ки шарики [Аллоҳ таоло] қарор медодед, кучо ҳастанд?

شَمَّ قَبِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  
تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

74. [Ҳамон маъбудоне, ки] ба ҷойи Аллоҳ таоло [ибодат мекардед]. Онон гӯянд: «Аз [назари] мо нопадид шуданд, гӯй мо ҳаргиз пеш аз ин чизеро [ба парастиш] намехондем». Ин гуна Аллоҳ таоло кофиронро гумроҳ мекунад

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بِلِ  
لَمْ يَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا  
كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ الْكُفَّارِينَ ﴿٧٤﴾

75. Ин [азоб] аз он чиҳат аст, ки ба ноҳақ дар замин шодмонӣ ва сармасӣ мекардед ва фахр мефурӯхтед

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

تَمَرُّحُونَ (٧٥)

76. [Акнун] Аз дарҳои ҷаҳонни ворид шавед ва ҷовидона дар он ҷо бимонед. Ва [ба ростӣ, ки] ҷойгоҳи мутакаббiron чи бад [ҷойгоҳе] аст!

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَلَّيْدِينَ فِيهَا  
فَيُشَسَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦)

77. [Эй паёмбар, бар озори мушрикон] Шикебо бош, ки ваъдаи илоҳӣ ҳақ аст ва агар бархе аз мӯҷозотҳоеро, ки ба онон ваъда додаем, [дар зиндагӣ] ба ту бинамоем ё [пеш аз нузули азоб] ҷони туро бигирем, дар ҳар ҳол ба пешгоҳи мо бозгардонда мешаванд [ва роҳи гурезе аз азоб надоранд]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَا  
رُبِّيَّنَكَ بَعْضُ الَّذِي تَعْهُمُ أَوْ  
نَوَفِّيَّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧)

78. Пеш аз ту низ паёмбароне фиристодаем, ки [саргузашти] бархе аз эшонро бароят ҳикоят кардаем ва бархе дигарро ҳикоят накардаем ва ҳеч расуле наметавонист бидуни фармони илоҳӣ мӯҷизае ироа кунад ва он гоҳ ки фармони Аллоҳ таоло [барои подош ва қайфар] фаро расад, ба ҳақ ва адолат доварӣ ҳоҳад шуд ва ботиландешон зиёнкор ҳоҳанд буд

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ  
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ  
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِيَاهِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ فُضِّلُوا بِالْحَقِّ  
وَحَسِّرَ هُنَالِكَ الْمُنْطَلِبُونَ (٧٨)

79. Аллоҳ таоло аст, ки ҷаҳорпоёнро бароятон оғарид, то аз бархе барои саворӣ ва аз бархе барои тағзия истифода кунед

الَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ  
لِتَرْكَبُوهُ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩)

80. Ва барои шумо дар онҳо судҳои дигаре низ ҳаст ва низ барои он ки савор бар онҳо ба мақсаде, ки дар дил доред, бирасед ва бар онҳо ва бар киштиҳо [ба ҳар ҷо ки меҳоҳед] мунаққил мешавед

81. Аллоҳ таоло нишонаҳои [қудрату тадбири] худро ба шумо нишон медиҳад, пас, қадом як аз нишонаҳои илоҳиро инкор мекунед?

82. Оё мушрикон дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд саранҷоми қасоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна будааст? Он ақвоми гузашта шуморашон аз инҳо афзунтар буд ва осору биноҳои бештаре дар замин падид оварда буданд, аммо [ ҳангоми нузули азоб] дастовардашон суде ба ҳолашон надошт

83. Ҳангоме ки паёмбаронашон бо нишонаҳои равшан ба суроғашон омаданд, ба донишу кордонии худ сармаст [ва аз тавҳид рӯйгардон] шуданд ва ҳамон азобе, ки масхарааш мекарданд, домангирашон шуд

84. Пас, чун азоби Моро диданд, гуфтанд: «Танҳо ба Аллоҳ таоло имон овардем ва маъбудонеро, ки шарики Ӯ қарор дода будем, инкор мекунем»

وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعٌ وَلَتَبْلُغُوا  
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا  
وَعَلَى الْفُلْكِ لَحْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَبِرِيْكُمْ عَائِيْتَهِ فَأَيَّ عَائِيْتَهِ اللَّهُ  
شَكِّرُونَ ﴿٧﴾

أَكَلُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ  
قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آتَعْنَاهُمْ  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ  
فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِنَ الْعِلْمِ  
وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهِزُّونَ ﴿٩﴾

فَلَمَّا رَأَوْا بِأَيْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ  
وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

مُشْرِكِينَ ﴿١٠﴾

85. Аммо имон оварданашон ба ҳангоми мушоҳидаи азоб ҳеч суде надошт. Ин суннати илоҳӣ [ки дар ҳангоми азоб тавбай касе пазируфта намегардад, ҳамвора] дар мавриди бандагони Аллоҳ таоло чорӣ будааст ва дар ин ҷо кофирон зиёнкор шуданд

فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا  
بِأَسْنَانٍ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَقَتِ فِي  
عِبَادِهِ وَخَسِيرٌ هُنَالِكَ  
الْكَثِيرُونَ ﴿٨٥﴾

## Сураи Фуссилат

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

2. [Ин Қуръон] Аз сўи Аллоҳи бахшандай меҳрубон нозил шудааст

3. Китобест, ки оёташ ба забони арабӣ барои мардуме, ки медонанд, ба шевоӣ ва равшаний баён шудааст

4. [Китобе] Башоратдиҳанда ва бимдиҳанда аст, vale бештари мардум рӯйгардонанд ва [ҳақоикро] намешунаванд

5. Мушрикон гуфтанд: «Дилҳои мо нисбат ба он чи моро даъват мекунӣ, дар пӯшише [аз бетафовутӣ] қарор дорад ва дар гӯшҳоямон сангинӣ аст ва миёни мо ва ту фосила аст, пас, ту ба кори худ машғул бош ва мо низ ба кори худ»

6. [Эй паёмбар, ба онон] бигӯ: «Ман фақат башаре ҳамчун шумо ҳастам [бо ин тафовут], ки ба ман ваҳӣ мешавад: «Маъбуди шумо маъбудест ягона, пас, ба ӯ рӯй оваред ва аз ӯ омурзиш бихоҳед ва вой ба ҳоли мушрикон!»

7. Онон, ки закот намепардозанд ва охиратро инкор мекунанд

١٩  
حٰم

٢٠ تَنْزِيلٌ مِّنْ أَرْحَمِنَ أَرْحَيمِ

كَتَبْ فُصِّلَتْ ءَايَةُ وَقُرْءَانًا

عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢١

بَشِّيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢٢

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِيْنَةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْءَانِنَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا

عَلِيلُونَ ٢٣

فَلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى

إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَلِيْلُ

لِلْمُشْرِكِينَ ٢٤

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الْزَكَوةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٢٥

8. [Вале] Муъминони некукор подоше бепоён доранд

9. Бигӯ: Оё он [Холиқи тавонманд]-еро, ки заминро дар ду рӯз офарида, инкор мекунед ва барояш ҳамтоёне қоил мешавед? Ин [Офаридағори якост, ки] Парвардигори чаҳониён аст

10. Ў тайи чаҳор рӯз бар рӯйи замин кӯҳҳои устуворро падид овард ва дар он хайру баракати фаровон ниҳод ва ризқу рӯзии онро дуруст ба андозаи ниёзи тақозокунандагон муқаддар намуд

11. Он тоҳ ба осмон пардоҳт, дар ҳоле ки [ҳанӯз] ба сурати газ [дуд] буд. Ва ба осмону замин гуфт: «Хоҳ- ноҳоҳ аз дари таслим дароед». Он ду гуфтанд: «Бо майл аз дари таслим даромадем»

12. Сипас он тӯдаи газро ба сурати ҳафт осмон дар ду рӯз офарида ва ба ҳар осмоне барномаашро ваҳӣ кард ва осмони дунёро бо ҷароғҳое [аз ситорагон] оростем ва [аз шарри шаётин] ҳифз намудем. Ин аст тақдири [Парвардигори шикастнопазири доно]

13. [Эй паёмбар] Агар онон [аз пазириши ислом] рӯй гардонанд, бигӯ: «Ба шумо дар бораи соиқае назири [он чи] қавми Оду Самуд [-ро аз пой даровард] ҳушдор медиҳам»

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
أَلْصَلَهُنَّ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْدِ  
مَمْنُونٌ ﴿٨﴾

\* قُلْ أَيَّكُمْ لَتَكْفِرُونَ بِالَّذِي  
خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ  
لَهُمْ أَنَّدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسَيَّ مِنْ فَوْقَهَا  
وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي  
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّابِلِينَ ﴿١٠﴾

ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتَيْتِيَا طَوْعًا أُوْ  
كَرْهًا فَأَتَتَنَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ ﴿١١﴾

فَقَصَصْلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ  
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَاهَا  
السَّمَاءَ الْأَنْدُنْيَا بِمَصَنِيبَ وَحْفَظَاهَا  
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

فَإِنَّ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَنَّدَرْتُكُمْ  
صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَسَمُودٍ ﴿١٣﴾

14. Он гоҳ ки паёмбарони илоҳӣ паёпай ба суроғашон меомаданд, [бо ин паём] ки: «Чуз Аллоҳро напарастед», онон [дар посух] мегуфтанд: «Агар Парвардигорамон меҳост, [паёми ҳидоятгаре бифир истад] фариштагоне нозил мекард. Мо паёмеро, ки шумо маъмури [иблуғи] он ҳастед, бовар намекунем»

15. Аммо [қавми] Од ба ноҳақ дар замин такаббур меварзианд ва мегуфтанд: «Чи касе нерумандтар аз мост»? Оё намедонистанд Аллоҳ таоло [он Ҳолиқи якто]-е, ки ононро оғарида, нерумандтар аз онон аст? Вале [бо ситезу гарданкаши] оёти Моро инкор мекарданд

16. Саранҷом тундбоде сарду саҳт дар рӯзҳо шум ба онон фиристодем, то азоби расвой [ва сангин]-ро дар зиндагии дунё ба онон бичашонем, вале азоби охират расвокунандатар аст ва [аз ҳеч сӯ] ёрӣ наҳоҳанд шуд

17. Ва аммо қавми Самудро низ ҳидоят кардем, вале онон кӯрдилиро ба ҳидоят тарҷех доданд ва ба [сазои] дастовардашон соиқаи азоби хоркунанда ононро фаро гирифт

18. Ва қасонеро, ки имон оварда ва [аз гуноҳу нофармонӣ] парво мекарданд, начот додем

إِذْ جَاءَتْهُمُ الْرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ  
وَمِنْ خَلْفِهِمْ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ  
قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَا نَزَّلَ مَلَكِكَةً  
فَإِنَّا إِمَّا أُرْسَلْنَا بِهِ كُفَّارُونَ ﴿١٥﴾

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحُقْقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً  
أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَذْنِي حَلَقَهُمْ  
هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا يَأْتِيَنَا  
يَجْحَدُونَ ﴿١٦﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا فِي  
أَيَامٍ مَّحْسَنَاتٍ لِّئِنْذِيقَهُمْ عَذَابًا  
الْخَرْبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ  
الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا  
يُنَصَّرُونَ ﴿١٧﴾

وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا  
الْعَمَى عَلَى الْهَدَى فَأَخْدَثُهُمْ  
صَعْقَةً لِّعْدَابِ الْهُوَنِ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾

وَجَنَّبَنَا اللَّهُدِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا  
يَّقْنُونَ ﴿١٩﴾

19. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Рӯзе, ки душманони Аллоҳро ба сўйи оташи дузах эҳзор мекунанд ва [аз парокандагай] бозмедоранд

20. То чун ба дузах мерасанд, гӯшу чашму пусташон аъмолашонро гувоҳӣ медиҳанд

21. Онон ба пўсти худ мегўянд: «Чаро алайҳи мо гувоҳӣ додед?» [Дар ҷавоб] Мегўянд: «Аллоҳ таоло [ҳамон Ҳолики тавонманде], ки ҳама мавҷудотро гӯё карда, моро низ ба сухан даровардааст ва Ҷуст, ки нахустин бор шуморо оғарид ва [саранҷом ҳамагӣ] ба пешгоҳи Ҷу бозгардонда мешавед»

22. Шумо, ки [гуноҳонатонро] пинҳон намекардед, на аз он бобат буд, ки тасаввур мекардед, гӯшу чашму пўстаторон алайҳи шумо гувоҳӣ намедиҳанд, балки гумон мекардед, ки Аллоҳ таоло бар бисёре аз аъмоле, ки мекунед, огоҳ нест

23. Ин пиндори шумо дар бораи Парвардигоратон буд, ки мучиби ҳалокати шумо гардид ва [саранҷом] зиёнкор шудед

24. Агар шикебой ва таҳаммул кунанд [ё нақунанд], оташ чойгоҳашон аст ва агар талаби ризоият кунанд, пазируфта наҳоҳанд шуд

وَيَوْمَ يُحْشِرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ

فَهُمْ يُوَزَّعُونَ ﴿١٦﴾

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ  
سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا  
قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ أَلَّا ذَيْ أَنْطَقَ كُلَّ  
شَيْءٍ وَهُوَ حَقَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشَهَدَ  
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ  
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ  
اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ  
بِرَبِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٠﴾

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَإِنَّنَّا مَنْتَهَى لَهُمْ وَإِنْ  
يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢١﴾

25. Мо ҳамнишиноне [аз шаётин] бар онон гумоштем, ки [корҳои] гузашта ва [орзухои] ояндаро дар назарашибон оростаанд ва [бад-ин сон] фармони мучозот дар мавриди онон таҳаққуқ ёфт ва ба азоби ақвоми гумроҳе аз чину инс, ки пеш аз онон буданд, гирифтор шуданд. Бе гумон, онон зиёнкор буданд

26. Кофирон [ки дар баробари ҳақ очиз гашта буданд] гуфтанд: «Ба ин Қуръон гӯш нақунед ва [ҳангоми тиловати] он ҷанҷол кунед [ва суханони бехуда бигӯед], бошад, ки пирӯз гардед»

27. Пас, яқинан, ба кофирон азоби сахте мечашонем ва ононро бар асоси [ҷазои] бадтарини корҳояшон кайфар медиҳем

28. Ин аст сазои душманони Аллоҳ таоло: оташе, ки дар он сукунати ҷовидон доранд, ба кайфари он ки оёти Моро инкор мекарданд

29. Кофирон [ба ҳангоми азоб] мегӯянд: «Парвардигоро, [афроде] аз ду ғурӯҳ: ҷин ва инсро, ки омили гумроҳиямон буданд, ба мо нишон бидех, ки лагадкӯбашон кунем, то аз ҳама залилтар шаванд»

\* وَقَيْضَنَا لَهُمْ فُرِنَاءَ فَرَيَوْا لَهُمْ مَا  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَحَتَّىٰ  
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ  
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ إِلَهُمْ  
كَانُوا حَسِيرِينَ ﴿٤٦﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا  
لِهَنَدَا الْقَرْمَانِ وَالْأَغْوِيَةِ لَعَلَّكُمْ  
تَغُيَّبُونَ ﴿٤٧﴾

فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا  
شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْذَابِ اللَّهِ الْكَارِهِ لَهُمْ  
فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا  
الَّذِينَ أَحْسَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ  
نَحْعَلْهُمَا نَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ  
الْأَسْفَلِينَ ﴿٥٠﴾

30. [Аммо] Касоне, ки гуфтанд: «Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст», он гоҳ [аз бандагии ғайри ӯ сар боз заданд ва бар эътиқоди худ] пой фишурданд, фариштагон бар онон фуруд меоянд [ва мегӯянд]: «Натарсед ва андуҳ надошта бошед ва башорат бод бар шумо он биҳишти мавъудатон!

31. Мо дар зиндагии дунё ва охират дӯстдори шумоем ва дар биҳишт ҳар чи дилатон бихоҳад ва дархост кунед, дар ихтиёри шумост

32. Ба унвони пазироӣ аз ҷониби омурзгоре меҳруbon»

33. Кист хушгуфтортар аз он ки ба сӯи Аллоҳ таоло даъват кунад ва ба шоистагӣ амал менамояд ва мегӯяд: «Таслим [-и авомири илоҳӣ] ҳастам»?

34. [Ҳаргиз] Некӣ ва бадӣ яксон нест. Ҳамвора ба шевае, ки беҳтар аст, посух бидех, ки дар он сурат касе, ки байнӣ ту ва ў душманист, ҳамчун дӯсти меҳруbon гардад

35. Танҳо шикебоён ва онон, ки баҳраи бузурге [аз имону ахлоқ] доранд, ба чунин мақоме мерасанд

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْمُلُوا تَنَزِّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكِكُتْهُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوْنَ ﴿٢٦﴾

نَحْنُ أَوْلَيَاؤكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِيَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿٢٧﴾

نُرُّلًا مِنْ غَمُورٍ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

وَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلًا مِنَ دَعَاءً إِلَى اللَّهِ وَعِيلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٩﴾

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَذْفَعَ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوٌ كَانَ هُوَ وَلِيٌ حَمِيمٌ ﴿٣٠﴾

وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا دُو حَظٍ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

36. Ва ҳар гоҳ аз чониби шайтон васвасае туро фаро гирифт, ба Аллоҳ таоло паноҳ бибар, ки яқинан, ў шунавову доност

37. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] ў шабу рӯз ва хуршеду моҳ аст. Дар баробари хуршеду моҳ сачда накунед, балки агар танҳо Ўро мепарастед, бар Аллоҳ таоло, ки онҳоро оғаридааст, сачда кунед

38. Ва агар [гурӯҳхое аз ниёиши ў] такаббур варзанд, [фариштагон ва] муқаррабони даргоҳи Парвардигорат шабу рӯз бидуни хастагӣ Ўро ба покӣ меситоянд

39. Аз ҷумлаи нишонаҳои [қудрати] илоҳӣ ин аст, ки замини хушку фарсадаро мебинӣ, ки чун борон бар он фурӯ мерезем, ба ҷунбиш дармеояд ва [гиёҳонаш] рушд мекунад. Он [Парвардигори тавонманде], ки заминро зинда мекунад, мурдагонро низ зинда хоҳад кард. Ба ростӣ, ки ў бар ҳар коре тавоност

40. [Гуфтору рафтори] Касоне, ки дар мавриди оёти Мо қачравӣ [ва онро таҳриф] мекунанд, бар Мо пӯшида наҳоҳанд буд. Оё касе, ки ба оташи [дузах] меафтад, беҳтар аст ё он ки дар рӯзи растоҳез эмин [аз азоб] аст? Ҳар чи меҳоҳед, амал кунед, ки бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, биност

وَإِمَّا يَنْرَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَرُغْ  
فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ ﴿٣﴾

وَمَنْ ءَايَتِهِ الْيَلَى وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا  
لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُهُنَّ  
إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْدُدُونَ ﴿٤﴾

فَإِنْ أُسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ  
يُسْتَحْيُونَ لَهُ بِالْيَلَى وَالنَّهَارِ وَهُمْ  
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥﴾

وَمَنْ ءَايَتِهِ حَتَّىٰ تَرَى الْأَرْضَ  
خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ  
أَهْرَثَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا  
لَمْ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لَا  
يَحْفَظُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ  
خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وَبِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿٧﴾

41. Касоне, ки ин Қуръонро, ки барои [ҳидоят] – ашон омадааст, инкор кардаанд [дар қиёмат азоб ҳоҳанд шуд]. Ин [каломи илоҳӣ] китобе аст шикастнопазир

42. Сухани ботил аз пешу пас ба он роҳ намеёбад ва аз ҷониби [Парвардигори] ҳакими сутуда нозил шудааст

43. [Эй паёмбар, кофирон] Ба ту ҳамон [суханони ботиле] –ро мегӯянд, ки ба паёмбарони пеш аз ту низ мегуфтанд. Бе гумон, Парвардигорат омурзиш ва [дар айни ҳол] қайфаре дарднок дорад

44. Агар Қуръонро [ба забони] ғайриарабӣ нозил карда будем, кофирон мегуфтанд: «Чаро оёташ [арабӣ нест ва] ба равшанӣ баён нашудааст? Китобе ғаёриарабиву паёмбаре араб?» [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: «Ин китоб барои муъминон мояи ҳидояту шифост ва онон, ки имон намеоваранд, дар гӯшҳояшон сангинӣ аст ва Қуръон барояшон номафхум аст. [Гӯё] Ононро аз роҳи дур садо мезананд»

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كَجْرٍ لَمَّا  
جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكَتَبٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا  
مِنْ حَافِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ  
حَمِيدٌ ﴿٢﴾

مَا يُقْعَلُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ  
مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ  
وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا  
لَوْلَا فُصِّلَتْ إِعْيَاثُهُ وَأَعْجَمِيًّا  
وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا هُدَىٰ  
وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي  
عَادَانُهُمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّٰ  
أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ  
بعيدٌ ﴿٤﴾

45. Ва ба ростӣ, [Mo] ба Мӯсо китоб додем, пас, дар он ихтилоф шуд. Ва агар пештар [дар мавриди муҳлат ба гунаҳгорон ва ҳисобрасӣ дар қиёмат] сухане аз ҷониби Парвардигорат баён нашуда буд, яқинан, [дар ҳамин дунё] миёнашон доварӣ мешуд [ва азоб нозил мегашт] ва ба ростӣ, ки онон [яхудиён ва мушрикон] дар бораи [ҳаққонияти] ин [Қуръон] саҳт дар тардиданд

46. Ҳар ки ба шоистагӣ амал қунад, ба суди худи ўст ва ҳар ки бадӣ қунад, ба зиёни хеш бад кардааст ва  
Парвардигори ту ҳаргиз ба бандагон ситам намекунад

47. Огоҳӣ аз [лаҳзаи вуқуи] қиёмат танҳо марбут ба Аллоҳ таоло аст ва хуручи ҳар мевае аз шукуфааш ва бордориву вазъи ҳамли ҳар моддае бо огоҳии ўст ва он рӯз, ки Аллоҳ таоло ба мушрикон нидо медиҳад, ки:  
«Афроде, ки [дар қудрат] шарики Ман тасаввур мекардед, [ва ба он тавассул мечустед] кучо ҳастанд»? Онон мегӯянд: «Акнун дар баробари ту эътироф мекунем, ки ҳеч як аз мо [ба дурустии эътиқоди мушриконаи худ] гувоҳ нест»

48. Он чи дар гузашта [такягоҳи худ] меҳонданд, аз назарашон нопадид мешавад ва дармеёбанд, ки [аз оташи азоби илоҳӣ] ҳеч роҳи гурезе наҳоҳанд дошт

49. Инсон дар таманнои хайр ҳастанопазир аст, ва [-ле] агар бадӣ ба ў бирасад, маъюсу дилсард ҳоҳад шуд

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ  
فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كِلَمَةً سَبَقَتُ  
مِنْ رَبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي  
شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ ﴿٦٧﴾

مَنْ عَيْلَ صَلِحًا فَلِنَسْبِيهِ وَمَنْ  
أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ يُظَلِّمُ  
لِلْعَبِيدِ ﴿٦٨﴾

\*إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ  
مِنْ شَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا  
تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَى وَلَا تَصْرُخُ إِلَّا  
بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ  
شُرَكَآءِ قَالُواْ عَذَّنَاكَ مَامِنًا مِنْ  
شَهِيدٍ ﴿٦٩﴾

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَنْدَعُونَ مِنْ  
قَبْلٍ وَظَلُواْ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٧٠﴾

لَا يَعْلَمُ الْإِنْسَنُ مِنْ دُعَاءِ الْحَمِيرِ  
وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَغُوُّشُ قَنْوُطٌ ﴿٧١﴾

50. Ва агар пас аз ранче, ки ба инсон мерасад, раҳмате аз ҷониби хеш ба ӯ бирасонем, [магурона] мегӯяд: «Ин ҳаққи ман аст ва гумон намекунам қиёмат барпо шавад ва агар [ҳам бошад ва] ба сўйи Парвардигорам бозгардонда шавам, назди ӯ [сарвату подошҳои] некуе хоҳам дошт». Мусаламан, кофиронро аз амалкардашон огоҳ хоҳем соҳт ва азобе саҳт ба онон мечашонем

51. Ҳар гоҳ ба инсон неъмате мебахшем, [бо сармастий] рӯй мегардонад ва мутакаббirona [аз ҳақ] дур мешавад ва ҳангоме ки ранче [ҳамчун фақру беморӣ] ба суроғаш меояд, [ба даргоҳи илоҳӣ] дуо ва дарҳости фаровон дорад

52. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Ба ман бигӯед, [агар Қуръон] аз ҷониби Аллоҳ таоло [расида] бошад ва шумо инкораш кунед, кист гумроҳтар аз он ки [бо вучуди ошкор будани ҳақ] дар ситези бепоён ба он қарор дорад?»

53. [Дар ин дунё ва ҳангомаи қиёмат] нишонаҳои [тавону тадбири] худро дар оғоқи [ҷаҳон] ва дар [вучуди] худашон ба онон нишон хоҳем дод, то барояшон равшан шавад, ки Қуръон ҳақ аст. Оё кофӣ нест, ки Парвардигорат бар ҳар чизе гувоҳ аст?

وَلِئِنْ أَذْفَنْنَاهُ رَحْمَةً مِنَ بَعْدِ  
ضَرَّاءَ مَسْتَهً لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا  
أَظْلَنْ الْسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ  
إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدُهُ وَلَلَّهُ حُسْنَتِي  
فَلَئِنْ شَيْءَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَلَئِنْ يَقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٌ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ  
وَنَعَّا بِجَاهِنَّمِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُو  
دُعَاءٌ عَرِبِيٌّ ﴿٥﴾

فُلْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ  
هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

سَرُّهُمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ رَوْنَى  
أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَحْقُّ  
أَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ

54. Огоҳ бошёд, ки онон дар мавриди  
дидори Парвардигорашон [дар қиёмат]  
тардид доранд! [Ва] Огоҳ бошёд, ки  
Аллоҳ таоло бар ҳар чизе иҳота  
дорад!

۸۶۰  
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ  
أَلَا إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

## Сураи Шуро الشوري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

حم ﴿١﴾

2. Айн, син қоф

عَسْقَ ﴿٢﴾

3. Аллоҳи шикастнопазири ҳаким бар ту ва паймбарони пеш аз ту чунин ваҳӣ мефиристад

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

4. Ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст, мутааллиқ ба ўст ва ў баландмарта ба ва бузург аст

لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾

5. Наздик аст осмонҳо [аз шукӯҳу азамати илоҳӣ] аз фарози яқдигар бишкофанд ва фариштагон Парвардигорашибонро бо ситоиш тақдис мекунанд ва барои сокинони замин [ки тавба кардаанд] омурзиш металабанд. Огоҳ бошед, ки Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَطَرَّزُنَ مِنْ فَوْقَهُنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَيِّرُونَ بِخَنْدَ رَبِّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الْرَّحِيمُ ﴿٥﴾

6. [Эй паёмбар] Аллоҳ худ муроқиби [рафтори] касонест, ки ғайри ўро [дӯсту] корсози худ баргузиданд ва ту коргузор [ва мастьули рафтор]-и онон нестӣ

وَالَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِنَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

7. Мо Қуръонро ин гуна ба забони арабӣ бар ту ваҳӣ кардем, то аҳли Макка ва сокинони атрофашро бим дихӣ ва ба онон дар мавриди рӯзи маҳшар, ки тардиде дар вуқуаш нест, ҳушёр дихӣ [Он рӯз] гурӯҳе биҳиштианд ва гурӯҳе дар оташи сӯзон

وَكَذِلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ فُرِئَاً عَرَبِيًّا  
لِتَنذِيرٍ أُمَّةَ الْقَرْبَى وَمَنْ حَوْلَهَا  
وَتَنذِيرٍ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ بِفِيهِ  
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي  
السَّعِيرِ ⑦

8. Агар Аллоҳ таоло меҳост, ҳамаи мардумро уммати воҳид [ва яктонараст] қарор медод, vale [ба инсон ихтиёр дод, пас] ҳар киро биҳоҳад, ба раҳмати ҳеш дармеоварад; ва мушрикон ҳеч корсоз ва ёваре наҳоҳанд дошт

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي  
رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ  
وَلَا نَصِيرٍ ⑧

9. Оё онон ба ҷои Ӯ каси [дигарро ба унвони дӯсту] корсоз баргузиданд? Ҳол он ки корсоз [-и ҷаҳониён] Аллоҳ таоло аст ва Ӯст, ки мурдагонро зинда мекунад ва бар ҳар коре тавоност

أَمْ أَخْنَوْا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ فَاللَّهُ  
هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ يُحِيِّ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨

10. [Бигӯ: «Эй мардум] Ҳар ихтилофе байни шумост, довариаш бо Аллоҳ таоло аст. Чунин аст Аллоҳ таоло Парвардигори ман. Бар Ӯ таваккал кардам ва ба пешгоҳаш бозмеоям»

وَمَا أَخْتَلَقْنَاهُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ  
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي  
عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑩

11. Ӯ оғаринандай осмонҳо ва замин аст. Барои шумо ҳамсароне аз [чинси] худатон қарор дод ва аз ҷаҳорпоён низ ҷуфт оғарид, бад-ин сурат, төъдоди шуморо афзоиш медиҳад. Ҳеч чиз ҳаммонанди Аллоҳ таоло нест ва Ӯ шунаво ва биност

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ  
لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ  
الْأَنْعَمِ أَزْوَاجًا يَذْرُوكُمْ فِيهِ  
لَيْسَ كَمِثْلَهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  
الْبَصِيرُ ⑪

12. Калиди [ганчинаи] осмонҳо ва замин дар ихтиёри Ўст. [Неъмату] Рӯзиро бар ҳар кас, ки бихоҳад, густурда медорад ва ё танг мегирад. Ба ростӣ, ки Ў бар ҳар чизе доност

13. Аз дин ҳамонро барои шумо муқаррар кард, ки ба Нуҳ амр карда буд ва низ он чи ба ту ваҳӣ кардем ва он чи ба Иброҳим ва Мӯсо ва Исо амр кардем, ин ки: «Динро барпо нигоҳ доред ва дар мавриди он фирмқа- фирмқа нашавед [ва ихтилоф наварзед]. [Пазириши] Даъвати ту бар мушрикон гарон омадааст. Аллоҳ таоло аст, ки ҳар касро бихоҳад [тавфиқи ибодат медиҳад ва] ба сӯйи хеш бармегузинад ва ҳар киро [ки тавба кунад ва ба даргоҳаш] боз ояд, ба сӯйи хеш ҳидоят ҳоҳад кард

14. Ҳангоме ки далоили маҳками нубуввати паёмбар бар коғирон арза шуд, онон аз рӯйи бартарихоҳӣ [ва ҳасодат]-е ки байнашон буд, роҳи тафриқа тай намуданд ва агар фармони Парвардигорат [дар мавриди муҳлат ва таъхири азоб] то замоне муайян аз пеш муқаррар нашуда буд, [бе диранг] миёнашон доварӣ мешуд ва аммо пас аз коғирон [ва ба далели инкору ихтилофи онон] ворисони китоб [Таврот ва Инчил низ] дар мавриди Қуръон саҳт дар тардид ва бадгумонӣ ҳастанд

لَهُ وَ مَقَالِيْدُ الْسَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ  
يَبْسُطُ الْرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ  
إِنَّهُ وَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿١٦﴾

\* شَرَعَ لَكُم مِّنَ الْذِيْنَ مَا وَصَّى  
بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْنَا  
وَصَّيَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا الَّذِيْنَ وَلَا  
تَنْقَرُوا فِيهِ كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ  
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ  
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن  
يُنِيبُ ﴿١٧﴾

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْعِلْمُ بَعْدِيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً  
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمًّى  
لَفَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُورِثُوا  
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

مُرِيبٌ ﴿١٨﴾

15. [Эй паёмбар, мардумро] ба сўйи ин [оини илоҳӣ] даъват кун ва чунон ки фармон ёфтай, пойдорӣ кун ва аз ҳавасҳои онон пайравӣ накун ва бигӯ: «Ба ҳамаи китобҳое, ки Аллоҳ таоло нозил кардааст имон дорам ва фармон ёфтаам, ки дар барорбари шумо ба адолат рафтор кунам. Аллоҳ таоло Парвардигори мову шумост. [натиҷаи] аъмоли мо барои мост ва [натиҷаи] аъмоли шумо барои шумо. Ҳеч [душманигу] ҷидоле байни мову шумо нест. Аллоҳ таоло ҳамаи моро [дар қиёмат] ҷамъ ҳоҳад кард ва бозгашти [ҳама] ба сўи Ўст»

16. Касоне, ки пас аз пазириши умумӣ, дар бораи ҳаққонияти дини Аллоҳ таоло далел меоваранд, мантиқашон назди Парвардигорашон [ботил ва] бепоя аст. Ҳашм [-и илоҳӣ] гиребонгирашон мешавад ва азобе саҳт [дар пеш] доранд

17. Аллоҳ таоло аст, ки Қуръон ва миқёси адолатро ба ҳақ нозил кардааст ва ту чи медонӣ? Шояд қиёмат наздик бошад

18. Касоне, ки қиёматро бовар надоранд, [бо тамасхур ва] ба шитоб онро меҳоҳанд. Ва касоне, ки [ба рӯзи ҷазо] бовар доранд ва медонанд, ки ҳақ аст, аз он дар ҳаросанд. Огоҳ бошед! Онон, ки дар мавриди қиёмат ҷадалу инкор мекунанд, дар гумроҳии бепоёне қарор доранд

فَلِلَّٰهِ كُلُّ فَادِعٍ وَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ  
وَلَا تَنْتَعِيْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ إِنَّمَّا نُعَذِّبُ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرَتُ  
لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  
لَئَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا  
حُجَّةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ  
بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

◎ ١٥

وَالَّذِينَ يُحَاجِجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مَا أُنْتُحِبِّ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاهِضَةٌ  
عِنْدَ رِبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ

◎ ١٦

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ  
وَالْجِيَزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ  
قَرِيبُ

◎ ١٧

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا  
وَالَّذِينَ عَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا  
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقْقُ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ  
يُمَارِوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ

بعید

19. Аллоҳ таоло нисбат ба бандагонаш борикбин [ва меҳрубон] аст. Ба ҳар кас, ки бихоҳад, рӯзӣ мебахшад ва ўтавони шикастнопазир аст

20. Касе, ки кишти охиратро бихоҳад, кишташро баракат мебахшем ва ҳар ки [танҳо] кишти дунёро бихоҳад, дар ихтиёраш қарор медиҳем, вале дар охират баҳрае наҳоҳад дошт

21. Оё [мушрикон] маъбудоне доранд, ки бидуни иҷозати Аллоҳ таоло [қавонини] дине барои онон муқаррар кардаанд? Агар ҳукми қатъӣ [барои муҳлат додан ба гунаҳкорон] дар миён набуд, [бе диранг] миёнашон доварӣ мешуд ва ситамгорон азобе дарднок [дар пеш] доранд

22. [Дар рӯзи қиёмат] ситамгоронро аз дастовардашон ҳаросон мебинӣ ва [ҳоҳӣ дид, ки кайфари он корҳо] домангирашон аст, вале мӯъминони нақуқор дар боғҳои биҳиштанд, ҳар чи бихоҳанд, назди Парвардигорашон доранд. Фазлу баҳшиши бузург ҳамин аст

۱۵ ﴿۱۵﴾ أَللّٰهُ أَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْفُقُ مَنْ يَتَّسَاءَلُ وَهُوَ أَقْوَىُ الْعَزِيزُ

۱۶ ﴿۱۶﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَهُ تَوْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

۱۷ ﴿۱۷﴾ أَمْ لَهُمْ شَرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الْدِينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللّٰهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۱۸ ﴿۱۸﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَتَّسَاءَلُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

۱۹ ﴿۱۹﴾ الْكَبِيرُ

23. Ин ҳамон [фазилате] аст, ки Аллоҳ таоло ба бандагони мұммин ва некукораш башорат медиҳад. [Эй паёмбар] Бигү: «Дар баробари ин рисолат, подоше аз шумо намехоҳам, ҷуз [риояи дўстӣ ва] муҳаббати хешовандӣ ва ҳар ки [дар ин росто] иқдоми некуе қунад, бар подошаш дар он [маврид] меафзоем. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзгори қадршинос аст

24. Оё мушрикон мегӯянд: «[Мұхаммад] ба Аллоҳ таоло дурӯғ нисбат додааст»? Агар Аллоҳ таоло бихоҳад, бар дили ту меҳр мениҳад, ва [ле] Аллоҳ таоло ботилпро маҳб мекунад ва ҳақро бо суханони [ва тамҳидоти] хеш ба курсӣ менишонад, ки Ў ба рози дилҳо доност

25. Ўст, ки тавбайи бандагонашро мепазирад ва аз бадиҳо дармегузарарад ва он чи мекунед, медонад

26. Ў [дарҳости] мұмминони некукорро мепазирад ва аз фазли хеш бар [подоши] онон меафзояд ва кофирон азобе саҳт дар пеш доранд

27. Агар Аллоҳ таоло рӯзини [бархе аз] бандагонашро кушоиш медод, дар замин ситаму саркашӣ мекарданд, вале ба андозае, ки бихоҳад муқаррар медорад, ки Ў ба [ҳоли] бандагонаш огоҳ ва биност

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَةً  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ  
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا  
الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفُ  
حَسَنَةً تَنْزَدُ لَهُ وَفِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
إِنْ يَنْهَا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكُمْ  
وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ  
بِكَلْمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الْأَصْدُورِ ﴿٢٤﴾

وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ  
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ  
وَيَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَاةَ وَرَبِّهِمْ مَنْ فَضِيلَهُ  
وَالْكُفَّارُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

\*وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْرِّزْقَ لِعِبَادِهِ  
لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزَّلُ  
بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ  
بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

28. Ўст, ки боронро пас аз навмедй [-и мардум] мефиристад ва раҳмати хешро мегустарад ва Ў корсозу сутудааст

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْعِيْثَ منْ بَعْدِ  
مَا قَطُلُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ  
الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٨﴾

29. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] Ў оғариниши осмонҳо ва замину мавҷудоти зиндаест, ки дар онҳо пароканда кардааст ва ҳар гоҳ иродадунад, бар ҷамъоварии онҳо низ тавоност

وَمِنْ ءَاءَيْتِهِ خَلْقُ أَسْمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ  
وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

30. Ҳар мусибате, ки ба шумо расад, ба хотири корҳоест, ки анҷом додаед ва [Аллоҳ таоло] аз бисёре [аз гуноҳонатон] гузашт мекунад

وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا  
كَسَبَتُ أَبْيَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ  
كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

31. Шумо ҳаргиз дар замин [ва осмон Аллоҳро] ба танг намеоваред ва дар баробари Аллоҳ таоло хеч корсозу ёваре наҳоҳед дошт

وَمَا أَنْشَمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا  
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

32. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] илоҳӣ, қишиҳои кӯҳпайкарест, ки дар дарёҳо равонанд

وَمِنْ ءَاءَيْتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ  
كَالْأَعْلَمِ ﴿٣٢﴾

33. Агар Аллоҳ таоло бихоҳад, бодро сокин мегардонад, то [қишиҳо] бар паҳнаи дарё беҳаракат бимонанд. Ба ростӣ, дар ин [amp] барои ҳар шикебони сипосгузор нишонаҳоест

إِنْ يَئْشَأْ يُسْكِنَ الْرِّيحَ فَيَظْلَلُ  
رَوَاكِدَ عَلَى ظَهِيرَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

34. Ё [агар бихоҳад сарнишинони] он қишиҳоро ба кайфари аъмолашон нобуд месозад, дар ҳоле ки Ў аз бисёре [аз гуноҳон] гузашт мекунад

أَوْ يُوْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ  
كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

35. [То мучиби ибрат бошад] Ва касоне, ки дар мавриди оёти Мо ба мучодала бармехезанд, бидонанд, ки [агар азоби илоҳӣ фаро расад] роҳи гурезе наҳоҳанд дошт

36. [Эй мардум] Он чи ба шумо дода шудааст, неъматҳои [гузарои] дунёст ва он чи назди Аллоҳ таоло аст, барои мӯъминоне, ки бар Парвардигорашон таваккал мекунанд, беҳтар ва пояндтар аст

37. Ва [низ барои] онон, ки аз гуноҳони бузургу бешармиҳо канора мегиранд ва онгоҳ, ки хашмгин мешаванд, гузашт мекунанд

38. Ва онон, ки [даъвати] Парвардигорашонро пазиро мешаванд ва намоз барпо медоранд ва умурашон дар миёнашон ба машварат ниҳода мешавад ва аз он чи рӯзияшон кардаем, инфоқ мекунанд

39. Ва касоне, ки ҳар гоҳ ситаме ба онон бирасад, [ба дифоъ ва] интиқом бармехезанд

40. Ва ҷазои ҳар бадӣ кайфаре ҳаммонанди он бадӣ аст [на бештар], пас, ҳар ки гузашт кунад ва корро ба ислоҳ [ва оштӣ] оварад, подошаш бар уҳдаи Аллоҳ таоло аст. Бе гумон, ў ситамгоронро дӯст намедорад

41. Албатта, касоне, ки пас аз ситаме, ки диданд, интиқом мегиранд, ҳеч [бозхосту] сарзанише бар онон нест

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَائِتَنَا

مَا لَهُمْ مِنْ حَمِيصٍ ﴿٢٥﴾

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَعَ الْحَيَاةَ

الَّذِيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى

لِلَّذِيَّنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَوْكَلُونَ ﴿٢٦﴾

وَالَّذِينَ يَجْتَبِيُونَ كَبَّرُ الْإِثْمُ

وَالْفَوْحَشُ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

يَعْفِرُونَ ﴿٢٧﴾

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَأَمْلُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُعْدُ هُمْ

يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٩﴾

وَجَرَأُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَثَلُهَا فَمَنْ

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُودُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَ

لَا يُحِبُّ الظَّلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

وَلَمَنِ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُرْثَأَكَ

مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٣١﴾

42. Роҳи [бозхосту] сарзаниш танҳо бар ситамгороне кушода аст, ки ба ноҳақ дар замин бартаричӯй мекунанд. Онон азоби дарднок [дар пеш] доранд

43. Аммо ҳар ки шикебой ва гузашт кунад, нишон аз қудрати ирода [-и ӯ] дорад

44. Ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, пас, аз Аллоҳ таоло ҳеч [ёвару] корсозе нахоҳад дошт ва [дар рӯзи қиёмат] ситамгоронро мебинӣ, ки чун азобро мушоҳида кунанд, мегӯянд: «Оё роҳи бозгаште [ба дунё] ҳаст?»

45. [Дар он рӯз] Ситамгоронро мушоҳида хоҳӣ кард, ки бар оташ арза мешаванд ва дар ҳоле ки аз [шиддати] хорӣ фурӯтан шудаанд, бо таги чашм менигаранд ва [дар он ҳол] мӯъминон мегӯянд: «Зиёнкорон [-и воқеӣ] касоне ҳастанд, ки [ба тамаъи дунё] худ ва хонаводаҳояшонро дар қиёмат ба зиён андохтаанд. Огоҳ бошед! Ситамгорон гирифтори азобе пойдоранд

46. Ва онон дар баробари Аллоҳ таоло корсозе нахоҳанд дошт, ки ёриашон кунад ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, роҳе [барои начот] нахоҳад дошт

إِنَّمَا أَلْسَيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ  
أَنَّاسٌ وَيَعْمَلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
الْحُقْقِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٥﴾

وَلَمْنَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ  
عَزْمٍ الْأُمُورِ ﴿٤٦﴾

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَنْ وَلَى  
مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا  
رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ  
مَنْ سَيِّلَ ﴿٤٧﴾

وَتَرَبَّهُمْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ  
مِنَ الَّذِلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرِفِ حَنْجَى  
وَقَالَ الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّ الْخَسِيرَينَ  
الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي  
عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٨﴾

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلَيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ  
مَنْ دُونَ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا  
لَهُ وَمَنْ سَيِّلَ ﴿٤٩﴾

47. [Эй мардум] Пеш аз он ки рүзе фаро расад, ки бозгаште аз чониби Аллоҳ таоло надорад, даъвати Парвардигоратонро бипазиред. Дар он рүз на панохгохе хоҳед дошт, на [фурсате барои] инкор

48. Пас [эй паёмбар] агар [мушрикон аз даъвати ту] рүй мегардонанд [тавфиқро аз худ салб мекунанд]. Мотуро нигахбони онон нафиристодем ва ту вазифаे چуз расонидан [-и вахй] надорй ва чун раҳмате аз чониби худ ба инсон бичашонем, бад-он сармаст мешавад ва агар ба сазои рафттори гузаштаи худ дучори мусибате шавад, [ба чойи бедорй носипосӣ мекунад]. Ба ростӣ, ки инсон бисёр носипос аст

49. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст. Ў ҳар чи бихоҳад, меофаринад, ба ҳар ки бихоҳад, [фарзанди] духтар мебахшад ва ба ҳар ки бихоҳад, [фарзанди] писар

50. Ё писару духтарро -ҳар ду бо ҳам медиҳад ва ҳар киро бихоҳад, нозо мегардонад, ки ў донои тавоност

51. Дархӯри ҳеч башаре нест, ки Аллоҳ таоло бо ў сухан бигӯяд, магар бо вахй ё аз фаросӯи ҳичобе ё [ин ки Аллоҳ таоло] фариштае бифиристад, ки ба фармонаш ҳар чи бихоҳад, вахй кунад. Бе тардид, ў баландмарта баи ҳаким аст

أَسْتَحِبُّوا لِرَبِّكُم مَنْ قَبْلَ أَنْ  
يَأْتِيَ يَوْمٍ لَا مَرَدَ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ مَا  
لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ  
مِنْ نَكِيرٍ ﴿٦٧﴾

فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  
حَفِيقًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا  
إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ  
بِهَا وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمُتْ  
أَنْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَنَ كَفُورٌ ﴿٦٨﴾

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهَا  
وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْدُّكُورَ ﴿٦٩﴾

أَوْ يُزَرِّ وَجْهُمْ ذُكْرًا وَإِنَّهَا وَيَجْعَلُ  
مَنْ يَشَاءُ عِقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيهِمْ  
قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

\*وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا  
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَأْيٍ حِجَابٌ أَوْ  
يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا  
يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكْمٍ ﴿٧١﴾

52. [Эй Паёмбар] бад-ин гуна  
 Қуръонро [тавассути Җабраил ва] ба  
 фармони хеш бар ту ваҳӣ кардем.  
 [Пеш аз он] Ту огоҳӣ надоштӣ, ки  
 китобу имон чист, вале Мо онро нуре  
 соҳтем, ки ҳар касе аз бандагони  
 хешро, ки бихоҳем, бад-он ҳидоят  
 кунем ва мусалламан, ту ба роҳи рост  
 [Ислом] ҳидоят мекунӣ

53. Роҳи илоҳӣ, ки он чи дар осмонҳо  
 ва замин аст, аз они ӯст. Огоҳ бошед,  
 [ҳамаи] умур ба сӯйи Аллоҳ таоло  
 бозмегардад

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ  
 أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَكْتَبْ  
 وَلَا إِلَيْمَنْ وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا  
 لَهُدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبَادَنَا  
 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ

۵۲ مُسْتَقِيمٌ

صِرَاطٌ اللَّهُ أَلَّذِي لَهُ وَمَا فِي  
 السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَيْ  
 اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

۵۳

## Сураи Зухруф

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

١ حم

2. Савганд ба китоби равшангар

٢ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ

3. Мо онро Қуръоне ба забони араби  
падид овардем, бошад, ки хирадварзй  
кунед

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

٣ تَعْقِلُونَ

4. Ин китоб, ки баландмартаба ва  
ҳикматомўз аст, дар Лавхи маҳфуз  
назди Мо сабт шудааст [ва дастхуши  
тағиیر наҳоҳад шуд]

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَذِينَا لَعَلَّ

٤ حَكِيمٌ

5. Оё ба сирфи ин ки шумо [мушрикон]  
гурӯхе исрофкоред [ва паёми илохиро  
инкор мекунед, нузули] Қуръонро аз  
шумо боздорем?

أَفَنَضَرِبُ عَنْكُمْ أَلَّا يَرَوْنَ صَفَحًا

٥ أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

6. Чи бисёр паёмбароне, ки дар миёни  
пешиниён фиристодем

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي

٦ الْأَرْضِينَ

7. Вале ҳар паёмбаре ба сўйи онон  
меомад, масхарааш мекарданд

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا يَهْ

٧ يَسْتَهْزِئُونَ

8. Мо афроди нерумандтар аз  
мушрикони Маккаро ҳалок кардаем ва  
достони [ибратангези] пешиниён  
гузашт

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى

٨ مَثُلُ الْأَرْضِينَ

9. [Эй паёмбар] Агар аз мушрикон бипурсай: «Осмонҳо ва заминро чи касе офардиааст?» Ҳатман, мегӯянд: «[Аллоҳи] Шикастнопазири доно»

10. Ҳамон [Парвардигоре] ки заминро маҳалли озмоиши шумо қарор дод ва бароятон дар он роҳҳое падид овард, то роҳ ёбед

11. Ва ҳамон касе, ки аз осмон боронро ба миқдори муайяне фиристод, он гоҳ сарзамини хазонзада ва хушкро ба василаи он ҳаёт бахшидем. Шумо низ ҳамин гуна [аз гӯрҳо] берун оварда мешавед

12. Парвардигоре, ки тамоми маҳлуқотро офарида ва бароятон аз киштиҳо ва чаҳорпоён василаи саворӣ падид овард

13. То бар пушти онҳо қарор гиред ва он гоҳ ки бар онҳо қарор гирифтед, неъмати Парвардигоратонро ёд кунед ва бигӯед: «Поку муназзах аст касе, ки ин [васила]-ро дар хидмати мо гумошт ва мо худ тавони ин корро надоштем

14. Ва мо ба пешгоҳи Парвардигорамон бозмегардем»

15. Мушрикон аз миёни бандагони Аллоҳ таоло барояш саҳме [аз фарзанд] қарор доданд. Ба ростӣ, ки инсон ошкоро носипос аст

وَلِئِن سَأَتْهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ لَيُقُولُنَّ خَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ

الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا  
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا لَّعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقَدِّرُ  
فَأَنْشَرَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانًا كَذَلِكَ  
خُرَجُونَ ﴿١١﴾

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ حُكْمًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَا  
تَرْكُبُونَ ﴿١٢﴾

لَسْتُوْرُوا عَلَى طُورِهِ ثُمَّ نَذْكُرُوا  
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا أَسْتَوْيُمْ عَلَيْهِ  
وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا  
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

وَإِنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادَتِهِ جُرْعًا إِنَّ  
الْإِنْسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

16. Оё [мепиндоред] Аллоҳ таоло аз миёни офаридағонаш дұхтаронро интихоб карда ва писаронро ба шумо ихтисос додааст?

17. Аммо ҳар гоҳ ба яке аз онон ҳамон чизеро, ки башорат диҳанд, ки барои Аллоҳи раҳмон қоил ҳастанд [таваллуди дұхтар], дар ҳоле ки хаши мудро фурӯ мөхүрад, чехрааш [аз андуҳ] тира мегардад

18. Оё касеро, ки дар зевар [ва роҳатай] парвариш меёбад ва дар [ҳангоми] қидол [қодир ба] баёни мақсадаш нест [ба Аллоҳ таоло нисбат медиҳед]?

19. Мушрикон фариштагонро, ки бандагони [Аллоҳи] Раҳмонанд, муаннис [зан] пиндоштанд. Оё ба ҳангоми офариниши онон ҳузур доштанд? Суханонашон сабт мегардад ва [дар рӯзи қиёмат] бозхост хоҳанд шуд

20. [Онон барои тавҷеҳи ширки худ] мегүянд: «Агар [Аллоҳи] Раҳмон мөхост, мо фариштагонро парастыш намекардем». Онон дар мавриди ин [сухан] беиттилоанд ва چуз сухани дурӯғ намегүянд

21. Оё пеш аз Қуръон китобе ба онон додааем, ки бад-он истидлол кунанд?

22. Балки мегүянд: «Ниёгонамон низ ҳамин оинро доштанд ва мо [низ] роҳи ононро дунбол мекунем»

أَمْ أَتَخَذَ مِمَّا يَحْلُّنِي بَنَاتٍ

وَأَصْفِنُكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَهْدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا

وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

أَوْمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْجَلِيلَةِ وَهُوَ فِي

الْجَحْصَامِ عَيْرٌ مِّينَ ﴿١٨﴾

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَدُوا

الرَّحْمَنِ إِنَّا شَهِدُوا لِخَلْقِهِمْ

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَرُسِّئُونَ ﴿١٩﴾

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا

عَبَدُتُهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ إِنَّا نَحْنُمْ كَتَبْنَا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ

بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا إِلَيْآ آتَيْنَا عَلَيْهِ أُمَّةٍ

وَإِنَّا عَلَيْهِ أَثْرِهِمْ مُهَتَّدُونَ ﴿٢٢﴾

23. Пеш аз ту низ ҳар [паёмбари] ҳушдордиҳандаэро ба ҳар шаҳре фиристодем, сарватмандони саркаши он шаҳр мегуфтанд: «Ниёгонамон низ ҳамин оинро доштанд ва мо [низ] роҳи ононро дунбол мекунем»

24. [Паёмбарашон] Мегуфт: «Агар оине ҳидоятбахштар аз он чи ниёгонатон доштанд, оварда бошам [боз ҳам аз онон пайравӣ мекунед]? Онон [дар посух] мегуфтанд: «[Ore] паёмеро, ки маъмури [иблиғи] он шудаед, инкор мекунем»

25. Мо низ аз онон интиқом гирифтем, пас, бингар, ки саранҷоми такзибкунандагон чи гуна буд

26. [Ёд кун] Ҳангомеро, ки Иброҳим ба падар ва қавмаш гуфт: «Аз он чи шумо мепарастед, безорам

27. Магар аз касе, ки маро оғаридааст, ки Ў ҳидоятам хоҳад кард»

28. Иброҳим, яктонастиро дар миёни наслҳои пас аз худ сухане мондагор қарор дод, бошад, ки [ба пешгоҳи илоҳӣ] бозгарданд

29. Ин мушрикони Макка ва падаронашонро [аз неъматҳои дунё] бархӯрдор кардам, то ин ки Қуръон ва паёмбаре равшангар ба суроғашон омад

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي  
قَرْيَةٍ مِنْ تَدْبِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا  
إِنَّا وَجَدْنَا إِعْبَادَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا  
عَلَىٰ إِعْلَمٍ بِمُتَنَاهِرِهِمْ مُّعْتَدِلُونَ ﴿٦﴾

\* قَلَ أَوْلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا  
وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ إِعْبَادَكُمْ قَالُوا إِنَّا  
بِمَا أَرْسَلْنَا مِنْ كَانَ فَلَنْ نُرْجِسْ  
عَقْبَةً لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧﴾

فَأَنْتَقْمَنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَقْبَةً لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ  
إِنِّي بِرَبِّي مَمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٩﴾

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ رَ  
سِيَّهُدِينَ ﴿١٠﴾

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَإِبَاءُهُمْ حَتَّىٰ  
جَاءُهُمْ الْحُقْقُ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

30. Ва он гоҳ ки Қуръон бар онон ироа шуд, гуфтанд: «Ин ҷодуст ва онро инкор мекунем»

31. Ва гуфтанд: «Чаро ин Қуръон бар марде бузург аз ду шаҳр [Макка ва Тоиф] нозил нашудааст?»

32. Оё онон раҳмати Парвардигоратро тақсим мекунанд? Моем, ки рӯзӣ [ва майшати] ононро дар зиндагии дунё миёнашон тақсим кардаем ва ононро нисбат ба ҳам ба дараҷоте бартарӣ бахшидаем, то аз ҳадамоти [мутақобили] яқдигар истифода кунанд ва раҳмати Парвардигорат аз амволе, ки ҷамъ мекунанд, беҳтар аст

33. Агар [нигаронӣ аз онон] набуд, ки ҳама мардум [дар дунёталабӣ ва инкори Аллоҳ таоло] як гурӯҳ шаванд, сақфи хонаи қасонеро, ки ба Аллоҳи раҳмон имон надоранд, аз нуқра қарор медодем ва низ паллаҳое [дар он мениҳодем], ки битавонанд аз [табақоти] он [хона] боло раванд

34. Ва барои хонаҳояшон дарҳое [аз тилло] мегузоштем ва таҳтҳое [қарор медодем], ки бар он такя зананд

35. Ва таҷаммул [ва зинатҳое] фаровон [барояшон фароҳам мекардем] ва тамоми инҳо баҳраи [ночизи] зиндагии дунёст ва охират назди Парвардигорат барои парҳезкорон аст

وَلَمَّا جَاءَهُمْ أَلْحَقُّ قَالُوا هَذَا  
سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَيْ  
رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مَحْنُّ  
قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الْدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا  
يَجْمِعُونَ ﴿٥﴾

وَلَوْلَا أَن يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً  
وَاجْدَةً لَجَعَلْنَا لَهُمْ بَكْفُرًا  
بِالرَّحْمَنِ لِيُبُوْتُهُمْ سُقْفًا مِنْ فَضْلِهِ  
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٦﴾

وَلِبَيْوْتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُّاً عَلَيْهَا  
يَنَّكُشُونَ ﴿٧﴾

وَرُزْحُرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَّعَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨﴾

36. Ҳар ки аз ёди [Аллоҳи] раҳмон дил бигардонад, шайтоне бар ў мегуморем, то ҳамнишинаш бошад [ва ҳамвора фиребаш дихад]

37. Шаётин ин гурӯҳро аз роҳи [Аллоҳ таоло] бозмедоранд, vale онон гумон мекунанд, ки ҳидоят ёфтаанд

38. То он гоҳ ки [дар қиёмат] назди Мо биёяд, [ба шайтони ҳамнишинаш] мегўяд: Эй кош, миёни ману ту фосилае ба дурии шарқу ғарб буд! Чи ҳамнишини баде будй!»

39. [Аллоҳ таоло мефармояд] «Имрӯз [пушаймоний] суде ба ҳолатон наҳоҳад дошт; зеро ситам кардаед ва ҳамагӣ дар азоб шарикед»

40. [Эй Паёмбар] Оё метавонӣ [паёми худро] ба гӯши ношунавоён бирасонӣ ё нобиноён ва гумроҳони ошкорро [ба роҳи рост] ҳидоят кунӣ?

41. Агар ҳам туро пеш аз азоби онон аз дунё [бибарам] дар ҳар ҳол [аз эшон интиқом] хоҳем гирифт

42. Ё азоборо, ки ба онон ваъда додаем, [дар даврони ҳаётат] ба ту менамоем. Бе тардид, Мо бар онон иқтидор [-и комил] дорем

43. Пас, ба он чи ба ту ваҳӣ мешавад, тамассук бичӯ, ки бе гумон, бар роҳи рост қарор дорӣ

وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الْحَمْدِ  
نُفِيَضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ  
قَرِينٌ ﴿٦﴾

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ الْسَّبِيلِ  
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٧﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْكَ بَيْنِي  
وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمُشْرِقِينَ فَيَتَسَّـ  
الْقَرِينُ ﴿٨﴾

وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْأَيَّامُ إِذْ ظَلَمْتُمْ  
أَنْكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشَرِّكُونَ ﴿٩﴾

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي  
الْعُمَّى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٌ ﴿١٠﴾

فَإِمَّا نَذَهَبَنَ يَلَكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ  
مُّنْتَقِمُونَ ﴿١١﴾

أَوْ رُبِّيَّنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا  
عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿١٢﴾

فَأَسْتَمْسِلُ بِالَّذِي أَوْجَى إِلَيْكَ  
إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾

44. Тардиде нест, ки Қуръон барои ту ва қавмат мояи андарз [ ва сарбаландӣ] аст ва [дар рӯзи қиёмат дар бораи имону амал ба он] бозхост хоҳед шуд

45. Аз паёмбароне, ки пеш аз ту фиристодем, бипурс, ки оё ғайр аз [Аллоҳи] Раҳмон маъбудоне барои парастиш қарор додаем [мусалламан, чунин нест]

46. Мо Мӯсоро бо муъчизоти хеш ба сӯи Фиръавн ва сарони қавмаш фиристодем ва ба онон гуфт: «Ман фиристодаи Парвардигори ҷаҳониёнам»

47. Ва чун оёт [ва муъчизоти] Моро бар онон ироа кард, ҳамагӣ ба онҳо хандиданд

48. Ҳар муъчизае ба онон ироа додем, яке аз дигаре бузургтар буд ва [чун ҳамаро такзиб кардан] ба азоб гирифторашон кардем, бошад, ки [аз куфр] бозгарданд

49. [Пас, ҳангоме ки гӯшаҳо аз азоби илоҳиро ҷашиданд] гуфтанд: «Эй ҷодугар, аз Парвардигорат бинобар аҳде, ки бо ту дорад, бихоҳ [то азобро аз мо дур кунад], ки мо [дигар] роҳёфтаем»

50. Ва чун азобро аз онон бардоштем, паймон шикастанд

وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ

شُكْلُونَ ﴿٤٤﴾

وَسَعْيٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الْرَّحْمَنِ

عَلَيْهِ يُعْبُدُونَ ﴿٤٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانِنَا إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيكَهُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِإِيمَانِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا

يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ عَيْنَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ

مِنْ أُخْتِهَا وَأَحَدُنُهُمْ بِالْعَذَابِ

لَعْنَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

وَقَالُوا يَتَأْكِيَهُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا

رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا

لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا

هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

51. Фиръавн дар миёни қавми худ нидо сар дод ва гуфт: «Эй қавми ман, оё фармонравои Миср дар ихтиёри ман нест ва ин наҳрҳо аз доманаи қасри ман ҷараён надорад? Оё [кудрату азаматамро] намебинед?

52. Ман аз ин марди бемиқдор, ки [ҳатто] наметавонад ба равшани сухан бигӯяд, шоистатарам

53. Чаро [ба нишонаи сарварӣ] дастбандҳои зарин [аз осмон] бар ў афканда нашудааст [то собит шавад, ки паёмбар аст]? Ё чаро фариштагон ҳамроҳаш наёмадаанд?»

54. Ў қавми худро ба [бехирадӣ ва] сабуксарӣ кашонд ва ҳамагӣ мутеаш шуданд. Ҳаққо, ки онон [нисбат ба авомири илоҳӣ] нофармон буданд

55. Пас, чун моро ба ҳашм оварданӣ, аз онон интиқом гирифтем ва ҳамагиро [дар дарӯ] ғарқ кардем

56. Он гоҳ ононро дар шумори пешгомони [куфру нофармонӣ] ва ибрате [барои ояндагон] қарор додем

57. Ва чун достони [таваллуди] писари Марям матраҳ шуд, қавми ту [ки гумон карданӣ, метавонанд монанди масеҳиён ҷанд маъбуд дошта бошанд] ба ногоҳ шодӣ ва ҳаёҳу ба роҳ андохтанӣ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ

يَقُومُ الَّذِي لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ

الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا

تُبَصِّرُونَ ﴿٥١﴾

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ يُبَيِّنُ ﴿٥٢﴾

فَأَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةً مِّنْ

ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ

مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

فَاسْتَخَفَ قَوْمُهُ فَأَظَاعُوهُ إِنَّهُمْ

كَانُوا قَوْمًا فَلَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾

فَلَمَّا عَاصَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَئَلًا

لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

\*وَلَئِنْ صَرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَئَلًا إِذَا

قَوْمُكَ مِنْهُ يَصْدُونَ ﴿٥٧﴾

58. Ва гуфтанд: «Маъбудони мо беҳтаранд ё Исо»? Онон ин суханро танҳо барои ҷидол бо ту унвон кардаанд. Ба ростӣ, ки гурӯҳе ситезачӯ ҳастанд

59. Исо фақат бандаест, ки бар ӯ неъмат [-и рисолат] арzonӣ доштем ва ӯро намунае [аз қудрати илоҳӣ] барои Бани Исроил қарор додем

60. Агар меҳостем, [ҳамаи шумо инсонҳоро нобуд мекардем ва] ба ҷоятон фариштагоне падид меовардем, ки дар замин ҷонишин [-и шумо] шаванд

61. [Таваллуди] Исо [ба муъчизаи ҳаёт баҳшиданаш] далеле барои қиёмат аст. Пас, ҳаргиз дар мавриди қиёмат шак нақунед ва пайрави ман бошед, ки роҳи рост ҳамин аст

62. [Огоҳ бошед, ки] Шайтон шуморо [аз роҳи Аллоҳ таоло] бознадорад, ҷаро ки ӯ душмани ошкори шумост

63. Ва чун Исо [муъчизоту] нишонаҳои равшан бар онон ироа кард, гуфт: «Ман барои шумо ҳикмат овардаам, то [бад-он роҳ ёбед] ва бархе аз мавриди ихтилофатонро равшан кунам, пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва мутеъи [дастурҳои] ман бошед

64. Аллоҳ таоло Парвардигори ман ва шумост, пас, ӯро бипарастед, ки роҳи рост ҳамин аст»

وَقَالُواْ أَعْلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا  
ضَرْبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ  
خَصِيمُونَ ﴿٤٨﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ  
وَجَعَانَنْهُ مَثَلًا لِّيَقُولَّ إِسْرَائِيلَ ﴿٤٩﴾

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَكِيَّةً  
فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِنَّهُ دَلِيلٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْرُنْ  
بِهَا وَاتَّقُونَ هَذَا صِرَاطٌ  
مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الْشَّيْطَانُ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿٥٢﴾

وَلَئِنْ جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ  
قُدْ جِئْتُمُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا بِيَنِّ  
لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿٥٣﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُ  
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٤﴾

65. Он гох гурӯҳҳои [мухталифи] Бани Исроил миёни худ [дар бораи Исо] дучори ихтилоф шуданд, пас, вой бар ситамгорон аз азоби рӯзи дарднок!

66. Оё чуз ин интизор доранд, ки қиёмат, дар ҳоле ки ғофиланд, ногаҳон бар онон фаро расад?

67. Дӯстон [-и дунёй] дар он рӯз душмани яқдигаранд, магар парҳезкорон

68. [Аллоҳ таоло ба онон мефармояд] «Эй бандагони [парҳезкори] Ман имрӯз тарсу андуҳе наҳоҳед дошт

69. Ҳамон бандагоне, ки ба оёти Mo имон овардаанд ва таслим [-и фармони Mo] буданд

70. Шумо ва дигар муъминоне, ки ҳамчун шумо ҳастанд, ба биҳишт дароед, то [аз неъматҳои ҷовидонаш баҳраманд гардед ва] шодмон шавед

71. Зарфҳо ва ҷомҳои зарин перомунашон мегардонанд ва ҳар чи дилҳо бихоҳад ва дидашо лаззат барад, дар он ҷо ҳаст ва шумо дар биҳишт ҷовидонаед

72. Ин ҳамон биҳиштест, ки дар барорбари рафтаратон ба шумо додаанд

فَأَخْتَلَفُ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ  
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَابٍ  
يَوْمَ الْيَسِيرِ

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةً أَنْ  
تَأْتِيهِمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
غَدُوٰ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

يَعْبَادُ لَا حُوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ  
وَلَا آنُتُمْ تَحْزُنُونَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَكَانُوا  
مُسْلِمِينَ

أَذْهَلُوا الْجِنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْجُجُكُمْ  
تُخْبَرُونَ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ  
ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا نَشَاهِي  
الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّلُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ

وَتَلَقُّكُمُ الْجِنَّةُ الَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

73. Дар ончо меваҳои фаровоне дар ихтиёр доред, ки аз онҳо меҳӯред

لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا  
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

74. Бе тардид, мучримон дар азоби дузах ҷовидонанд

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ  
خَلِيلُوْنَ ﴿٧٤﴾

75. [Дар ҳоле ки азоб] аз онон коста намешавад ва дар яъсу ноумедӣ фурӯ рафтаанд

لَا يُنَقِّتُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ  
مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾

76. Мо ба онон ситам накардаем, балки онҳо худ ба хештан ситам мекарданд

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ  
أَطْلَمِيْنَ ﴿٧٦﴾

77. [Дузахиён] Нигаҳбони оташро садо мезананд ва фарёд бар меоранд: «Эй Молик [кош] Парвардигорат кори моро яксара кунад [ва бимиронад]» Ӯ мегӯяд: «На, шумо [дар ин азоб] мондагоред»

وَنَادَرُوا يَمَلِكَ لِيَقُضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ  
قَالَ إِنَّكُمْ مَكْتُوْنَ ﴿٧٧﴾

78. Ба ростӣ, ҳақро барои шумо овардем, вале бештаратон аз он кароҳат доштед

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنْ  
أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَفِرُوْنَ ﴿٧٨﴾

79. Онон азми [худро барои тавтеа алайҳи ту] қазм карданд, Мо низ иродай муҳкаме [бар ноком гузоштани эшон] дорем

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

80. Оё мепиндоранд, ки Мо суханони сиррӣ ва начвояшонро намешунавем? Оре, фариштагони Мо дар канорашон [ҳастанд ва ҳама чизро] сабт мекунанд

أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ  
وَنَجُوْهُمْ بِلَى وَرُسُلُنَا آدَهُمْ  
يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

81. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигү:  
«Агар [ба фарзи маҳол Аллоҳи]  
Раҳмон фарзанде дошт, ман нахустин  
парастишгар [-и Ү] будам»

82. [Маъбуди яктое, ки] Парвардигори  
осмонҳо ва замин ва Арш аст, аз  
тавсифи [ҷоҳилонаи] онон мунаzzах  
аст

83. Пас, [эй паёмбар] ононро [ба ҳоли  
худ] бигузор, то ёвагӯй кунанд ва ба  
бозӣ саргарм бошанд, то саранҷом бо  
рӯзи мавъуд [қиёмат] мувоҷеҳ шаванд  
[ва сазои аъмолашонро бубинанд]

84. Ўст, ки дар осмон ва замин маъбуд  
аст ва Ү ҳакими доност

85. Пурбаракат ва бузургвор аст касе,  
ки фармонравоии осмонҳову замин ва  
он чи миёни онҳост, аз они Ӯст ва  
огоҳӣ аз [лаҳзаи барпоии] растоҳез  
танҳо дар ихтиёри Ӯст ва [ҳамагӣ] ба  
пешгоҳи Ӯ бозгардонда мешавед

86. Касоне, ки [мушрикон] ба ҷойи  
Аллоҳ таоло [ба ниёиш] меҳонанд,  
қодир ба шафоат нестанд, магар  
афроде, ки ба [калимаи тавҳид ва] ҳақ  
аз руи илм гувоҳӣ медиҳанд

87. Агар аз мушрикон бипурсӣ, чи касе  
ононро оғаридааст, мусалламан,  
мегӯянд: «Аллоҳ таоло». Пас, чи гуна  
[аз ҳақ] бар мегарданд?

فُلْ إِنْ كَانَ لِرَحْمَتِنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوْلُ  
الْعَبِيدِينَ ﴿٨١﴾

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

فَدَرُرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ  
يُكَفُّوْا يَوْمَهُمْ أَلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي  
الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ أَحْكَيمُ  
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ وَعِلْمُ  
السَّاعَةِ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  
دُونِهِ الشَّقَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقُهُمْ لَيَقُولُنَّ  
اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

88. [Шикоят ва] Сухани паёмбар [ин буд]: «Парвардигоро, инон қавме ҳастанд, ки имон намеоваранд»

وَقَيْلَهُ يَرَى إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

89. Пас, [эй паёмбар] аз онон даргузар ва [барои раҳой аз шаррашон] бигӯ: «Салом бар Шумо! Ба зудӣ ҳоҷанд донист [ки азобашон чи гуна аст]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

## Сураи Духон

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

حم ﴿١﴾

2. Савганд ба китоби равшангар

وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ﴿٢﴾

3. Мо Қуръонро дар шаби муборак [ва фархундаи қадр] нозил кардем, [зоро] ки Мо [ҳамвора] хушдордиҳанда будаем

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا

مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾

4. Дар он [шаб] ҳар амри муҳимме файласала меёбад [ва тадбир мешавад]

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ﴿٤﴾

5. [Ин] корест [ки] аз ҷониби Мо [сурат мегирад] бе гумон, Мо фиристандай [паёмбарон] будаем

أَمْرًا مَنْ عَنِّدَنَا إِنَّا كُنَّا

مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾

6. Ба унвони раҳмате аз Парвардигорат. Бе тардид, ӯ шунавои доност

رَحْمَةً مَنْ رَبَّكُّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

7. Парвардигори осмонҳову замин ва он чи миёни онҳост. Агар [ба ин ҳақиқат] яқин доред [ба Аллоҳ таоло ва Паёмбара什 имон биёваред]

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾

8. Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] чуз ӯ нест, зиндагӣ мебахшад ва мемиронад. Парвардигори шумо ва ниёғони шумост

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُبَيِّثُ  
رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَابَارِكُمْ  
الْأَرْضِينَ ﴿٨﴾

9. Вале мушрикон тардид доранд ва саргарми [лаззатҳои дунё] ва бозӣ ҳастанд

بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

10. Пас, [эй паёмбар] мунтазири рӯзе бош, ки осмон, дуде ошкор [падид] оварад

فَأَرْتَيْتُبِ يَوْمَ ثَاقِي الْسَّمَاءُ بِدُخَانٍ  
ۖ مُبِينٌ ۚ

11. Ки [тамоми] мардумро фаро мегирад. Ин азобе дарднок аст

يَعْشَى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ  
ۗ أَلِيمٌ ۚ

12. [Он гоҳ кофирон мегӯянд] «Парвардигоро, [ин] азобро аз мо бартараф кун, ки имон овардаем»

رَبَّنَا أَكْثَيْنَا عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا  
مُؤْمِنُونَ ۚ

13. Чи гуна [ва аз кучо] панд мепазиранд, дар ҳоле ки [пештар] паёмбари равшангар ба сӯяшон омада буд?

أَئِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ  
رَسُولٌ مُبِينٌ ۚ

14. Аммо аз ў рӯй гардониданд ва гуфтанд: «[Ў] омузишёftai девона аст»

لَمْ تَوْلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ  
مَّغْبُونٌ ۚ

15. [Барои озмоиши шумо] Замоне андак азобро бармедорем, ва [-ле] шумо [ба куфри хеш] бозмегардед

إِنَّا كَافَشُوا الْعَذَابَ فَلَيَلَّا إِنَّكُمْ  
عَابِدُونَ ۚ

16. Рӯзе саҳт бар онон метозем. [Ore] Мо [аз кофирон ба хотири куфру такзибашон] интиқом мегирем

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا  
مُنْتَقِمُونَ ۚ

17. Пеш аз онон низ қавми Фиръавнро озмудем ва паёмбари бузургвор ба сӯяшон омад

\* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فَرْعَوْنٌ  
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۚ

18. [Ва ба онон гуфт] Ки «[кори Бани Истроил ин] бандагони Аллоҳро ба ман voguzored, ки ман барои шумо паёмбари аминам

أَنْ أَدْوِنَ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ  
رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ

19. Ва [низ] бар Аллоҳ таоло бартарй маҷӯед, ки ман бароятон далели равшане овардаам

وَأَن لَا تَعْلُمُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي  
ءَاتِيْكُم مِّسْلَكَنِ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾

20. Ва аз ин ки сангсорам кунед, ба Парвардигори худ ва Парвардигори шумо паноҳ мебарам

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن  
تَرْجُمُونِ ﴿١٧﴾

21. Агар ба ман имон намеоваред, пас, аз ман канора бигиред [ва раҳоям кунед]

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزُلُونِ ﴿١٨﴾

22. Он гоҳ ба даргоҳи Парвардигораш дуо кард, ки: «[Бор илоҳо] Инон гурӯҳе табоҳкоранд»

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَنُّلَّا قَوْمٌ  
مُّجْرِمُونِ ﴿١٩﴾

23. [Ба Мұсо вахй кардем, ки] «Бандагонамро шабона [аз Миср] берун бибар, зеро [сипоҳи Фиръавн] шуморо таъқиб хоҳад кард

فَأَسْرَى بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ  
مُّتَّسِعُونَ ﴿٢٠﴾

24. Ва дарёро ором пушти сар бигузор, ки онон сипоҳе ҳастанд ки ғарқ хоҳанд шуд

وَأَنْزَلَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ  
مُّغَرْقُونَ ﴿٢١﴾

25. Чи бисёр боғхову чашмасорҳоро, ки раҳо карданд [ва рафтанд]

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ  
وَعُيُونِ ﴿٢٢﴾

26. Ва киштзорҳову қасрҳои наку [ва зебо]

وَرُرُوعٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ﴿٢٣﴾

27. Ва неъмате, ки дар он [шодмон] буданд

وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٤﴾

28. [Сарнавишташон] Ин гуна [буд] ва [тамомии] он неъматҳоро ба гурӯҳе дигар voguzoшtem

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا  
عَاحَرِينَ ﴿٢٥﴾

29. Осмону замин бар [нобудии] онон қатраи ашке нарехт ва муҳлате [барои тавба] низ наёфтанд

فَمَا بَكَثُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ  
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٦﴾

30. Бе тардид, Бани Исройл про аз азоби хоркунанда начот додем

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ  
الْعَدَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٧﴾

31. Аз Фиръавн, ки [роҳбари] саркаше дар зумраи исрофкорон буд

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّاً مِنَ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٨﴾

32. Мо бо дониши Худ Бани Исройл про бар мардуми замона бартарӣ додем

وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى  
الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

33. Ва нишонаҳое [аз қудрати хеш] дар ихтиёрашон гузоштем, ки озмоишे равшан дар он буд

وَعَاتَنَاهُمْ مِنَ الْأَكِيدَتِ مَا فِيهِ  
بَكَوْنُوا مُمِينُ ﴿٣٠﴾

34. Ин мушрикон мегӯянд:

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣١﴾

35. «Чуз марги нахустини мо ҳеч [зиндагии дигаре] нест ва ҳаргиз барангехта наҳоҳем шуд

إِنْ هُنَّ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ  
بِمُنْشِرِينَ ﴿٣٢﴾

36. Ва агар рост мегӯед, ниёгонамонро [зинда кунед ва] биёваред»

فَأُنَثُوا إِبَابَيْنَ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ ﴿٣٣﴾

37. Оё эшон беҳтаранд ё қавми [неруманди] Туббаъ ва пешиниёни онҳо, ки чун базаҳкор буданд, ҳалокашон кардем?

أَهُمْ خَيْرٌ مَّا قَوْمٌ تَّبَعُ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا  
مُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

38. Ва Мо осмону замин ва он чиро, ки миёни онҳост ба бозича наёфаридаем

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا لَعِيَّنَ ﴿٣٥﴾

39. Онхоро ба ҳақ [ва бо ҳадаф] офоридаем, vale бештарашон намедонаанд

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

40. Бе тардид, рўзи доварй [қиёмат] ваъдагоҳи ҳамаи онон аст

إِنَّ يَوْمَ الْقِصْلِ مِيقَاتُهُمْ  
أَجْمَعِينَ ﴿٣٧﴾

41. Рўзе, ки ҳеч дўсте барои дўсти худ судманд нест ва [аз ҳеч сў] ёрӣ намешаванд

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا  
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٨﴾

42. Магар касе, ки Аллоҳ таоло [бар ў] раҳм кунад, ки Ўшикастнопазири меҳрубон аст

إِلَّا مَنْ رَحْمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ  
الرَّحِيمُ ﴿٣٩﴾

43. Бе гумон, дарахти Зақум

إِنَّ شَجَرَتَ الْرَّقْمِ  
﴿٤٠﴾

44. ғизои гунаҳкорон аст

طَعَامُ الْأَثِيمِ  
﴿٤١﴾

45. [Мевааш аз шиддати ҳарорат] ҳамчун миси гудохта дар шикамҳо мечӯшад

كَالْمُهْلِ يَعْلَمُ فِي الْبُطُونِ  
﴿٤٢﴾

46. Монанди ҷӯшиши оби гарм [ҷӯшидаистода]

كَغْلُ الْحَمِيمِ  
﴿٤٣﴾

47. [Хитоб мерасад] «Он [ситамгор]-ро бигиред ва ба миёни дузах дарафканед

خُدُودُهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءٍ  
الْجَحِيمُ ﴿٤٤﴾

48. Он гоҳ аз азоби оби доғ бар сараш фурӯ резед»

ثُمَّ صُبُّوا هَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ  
الْحَمِيمِ ﴿٤٥﴾

49. [Дар он ҳол ба ў гуфта мешавад] «Бичаш, ки ту [дар миёни қавми худ] иззатманд ва бузургворӣ

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  
﴿٤٦﴾

50. Ин ҳамон [сарнавишти дардноке] аст, ки дар мавридаш тардид доштед»

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمَرُّونَ  
﴿٤٧﴾

51. Яқынан пархезкорон дар чойгоҳи амне ҳастанд

إِنَّ الْمُتَقَيِّنَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

52. дар [миёни] боғҳо ва [канори] ҷашмасорҳои биҳишт

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

53. Либосҳое аз дебои нозук ва дебои захим мепӯшанд, дар ҳоле ки рӯёруи яқдигар [ба сухбат] нишастаанд

يَبْلِسُونَ مِنْ سُنْدِيْنَ وَإِسْتَبْرِقَ

مُنَقَّلِيْنَ ﴿٥٣﴾

54. Чунин аст [вазъи онон] ва ҳуриёни ғизолчашм [-и биҳишти] -ро ба ҳамсарии онон дармеоварем

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾

55. Дар он ҷо ҳар мевае, ки ирода кунанд, бе дағдаға дар ихтиёрашон аст

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ

أَمِينِيْنَ ﴿٥٥﴾

56. Дар биҳишт таъми маргро наҳоҳанд ҷашид, ҷуз ҳамон марги наҳустин ва [Парвардигори меҳрубон] аз музозоти дузах барканорашон доштааст

لَا يَدْعُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا

الْمَوْتَةَ الْأَوَّلَى وَقَاهُمْ عَذَابٌ

أَلْجَيْمٌ ﴿٥٦﴾

57. [Ин] Бахшишест аз [ҷониби] Парвардигорат ва ин ҳамон комёбии бузург аст

فَصَلَّا مَنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

58. [Эй паёмбар] Мо Қуръонро ба забони ту равон [ва осон] соҳтем, бошад, ки [мушрикон] панд гиранд

فَإِنَّمَا يَسْرِئِنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

يَنَذَّرُونَ ﴿٥٨﴾

59. Пас, дар интизори [ваъдаҳои илоҳӣ] бош, ки бе гумон, онон [низ] мунтазирашонд

فَأَرْتَيْبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

## Сураи Ҙосия الحجائية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

١ حم

2. Нузули [ин] китоб аз чониби Аллоҳи шикастнапазири ҳаким аст

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَنَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

3. Ба ростӣ, ки дар осмонҳо ва замин нишонаҳое [аз қудрати илоҳӣ] барои мӯминон [падидор] аст

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

4. Ва [ниز] дар оғариниши худатон ва мавҷудоти зиндае, ки [дар замин] пароканда месозад, барои аҳли яқин нишонаҳое [аз тавон ва тадбири Аллоҳ таоло ошкор] аст

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُثُ مِنْ دَآبَةٍ

عَائِدَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

5. Ва дар гардиши паёпайи шабу рӯз ва ризқе, ки Аллоҳ таоло [ба сурати борон] аз осмон мефиристад ва бо он заминро пас аз ҳазон ва хушкиаш зинда месозад ва [низ] дар гардиши бодҳо барои хирадварзон, нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] аст

وَاحْتِلَافُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ  
الَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا  
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ  
الرِّيحَ عَائِدَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

6. [Эй паёмбар] Инҳо оёт [ва нишонаҳо]-и илоҳист, ки ба ҳақ бар ту меҳонем [Ба ростӣ, мушрикон] пас аз [сухани] Аллоҳ таоло ва оёташ қадом суханро бовар мекунанд?

تِلْكَ عَائِدَاتُ اللَّهِ نَشْلُوهَا عَلَيْكَ  
بِالْحَقِيقَةِ قِبَّايَ حَدِيثَ بَعْدَ اللَّهِ  
وَعَائِدَاتُهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. Вой бар ҳар дурӯғӯи гунаҳкор!

وَيَلْ لِكُنْ أَفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾

8. [Он кофире] ки оёти илоҳиро, ки бар ў хонда мешавад, мешунавад, вале мутакаббира онда бар муҳолифат исрор дорад. Гўй онҳоро нашунидааст. Пас, ўро ба азобе дарднок башорат бидех

9. [Ҳамон ки] чун бар гўшае аз оёти Мовоқиф шавад, онро ба масхара мегирад. Онон азобе сангину дарднок [дар пеш] доранд

10. Пешопеши эшон [дар охират] дузах аст ва дастовардашон ва [ёварону] корсозоне, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло баргузидаанд, ҳеч суде ба ҳолашон наҳоҳанд дошт ва азобе саҳмгин [дар пеш] доранд

11. Ин [Қуръон муциби] ҳидоят аст ва қасоне, ки оёти Парвардигорашибонро инкор мекунанд, азобе аз саҳттарин азобҳои дардноки [дузахро дар пеш] доранд

12. Аллоҳ таоло аст, ки дарёҳоро дар хидмати шумо гумошт, то киштиҳо ба фармонаш дар он равон шаванд ва [шумо битавонед] аз фазли ӯ [рӯзи] бичӯед, бошад, ки сипос гузоред

13. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз [раҳмати] хеш дар хидмати шумо гумошт, ки дар ин [амр] барои андешамандон нишонаҳое [аз лутф ва қудрати илоҳӣ] аст

يَسْمَعُ إِيمَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ  
يُصْرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ إِيمَانِنَا شَيْئًا أَخْتَدَهَا  
هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿٩﴾

مِنْ وَرَآهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ  
مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخْذَدُوا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ أَوْلَيَاءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٠﴾

هَذَا هُدَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُواٰ بِإِيمَانٍ  
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ ﴿١١﴾

\*اللَّهُ الَّذِي سَحَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ  
لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ  
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَا يَدِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

14. [Эй паёмбар] ба мульминон бигү: «Аз касоне, ки ба рўзҳои Аллоҳ таоло [рўзҳои пирӯзӣ бар куфру интиқом аз мушрикон] умде надоранд, даргузаранд, то [Аллоҳ таоло ба мавқеи худ ҳар] гурӯҳеро дар баробари он чи анҷом додаанд, сазо дихад»

15. Ҳар ки кори шоистае анҷом дихад, ба суди худ ва ҳар ки кори баде кунад, ба зиёни худ кардааст. Он гоҳ [барои муҳосиба ва ҷазо] ба пешгоҳи Парвардигоратон бозгардонида мешавед

16. Ба Бани Исройил Таврот ва [илму] доварӣ [байни мардум] ва нубувват баҳшидем ва аз неъматҳои покиза рӯзиашон додем ва ононро [ба мавҳибати тавҳид] бар мардуми замона бартарӣ баҳшидем

17. Ва дар амри [бозшиносии ҳақ аз ботил], оёти равшане дар ихтиёрашон қарор додем, вале онон ба далели ҳасад ва бартарихӣ, ки байнашон буд, ихтилоф варзиданд ва бе тардид, Парвардигорат рӯзи қиёмат дар мавориди ихтилофашон миёни онон доварӣ хоҳад кард

18. Он гоҳ туро бар равише [равшан ва комил] аз амри [дин] қарор додем, пас, пайрави ҳамон роҳ бош ва аз ҳавасҳои нодонон пайравӣ накун

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا  
يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا إِمَّا  
كَانُوا يَكُسِّبُونَ ﴿١٤﴾

مَنْ عَيْلَ صَدِيقًا فَلِئْنَسِيهِ وَمَنْ  
أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ  
تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ هَاتَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ  
وَالْحُكْمَ وَالْحُبُوبَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الْطَّيِّبَاتِ وَفَصَلَّنَاهُمْ عَلَى  
الْعَلَمَيْنِ ﴿١٦﴾

وَعَاتَنَاهُمْ بَيْتَ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا  
أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْعِلْمُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ  
الْأَمْرِ فَأَتَتْهُمْ وَلَا تَنْبَغِي أَهْوَاءُ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

19. Онон дар баробар [-и азоб]-и Аллоҳ таоло барои ту ҳеч фоидае надоранд. Ситамгорон [ёвару] корсози яқдигаранд ва Аллоҳ таоло корсози парҳезкорон аст

20. Ин [Қуръон] мояи басирати мардум аст ва ҳидояту раҳматест барои аҳли яқин

21. Оё касоне, ки муртакиби корҳои ношоиста шуданд, пиндоштаанд, ки ҳамтироzi муъминони некукор қарорашон медиҳем, ба гунае ки зиндагӣ ва маргашон [бо онон] яксон бошад? Чи бад доварӣ мекунанд!

22. Аллоҳ таоло осмонҳо ва заминро [ҳадафманд ва] ба ҳақ оғариd, то [ҳама озмоиш шаванд] ва ҷазои дастовардҳои ҳама [бандагон] дода шавад, бидуни он ки зулме ба онон шавад

23. Оё он касеро дидай, ки огоҳона ҳавои нафсашро ба ҷои маъбуди худ нишонда [ва таслими он шуда] аст? Аллоҳ таоло низ ўро гумроҳ соҳт ва бар гӯшу дилаш муҳри [ғафлат] ниҳод ва бар дидааш пардае қашид. [Агар Аллоҳ таоло ҳидояташ нақунад] пас, аз Аллоҳ таоло чи касе ҳидояташ ҳоҳад кард? Оё панд намегиред?

إِنَّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ الْلَّهِ شَيْءٌ

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَصْبِهِمْ أَوْلَيَاءُ

بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

هَذَا بَصَارٌ لِلنَّاسِ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ

لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ حَسِيبَ الَّذِينَ أَجْتَرُهُوا

السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً

مَحِيَّا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحُقْقِ وَلِتُحْرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

أَفَرَغَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُوَ نَهْ

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ

غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مَنْ بَعْدَ اللَّهِ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

24. [Мушрикон] мегүянд: «Чуз зиндагии дунёи мо ҳеч [хабаре] нест. Зиндагӣ мекунем ва мемирен ва ин гардиши рӯзгор аст, ки моро ба коми марг мебарад». Онон дар мавриди ин [амр] бе иттилоанд ва фақат аз ҳадсу гумон пайравӣ мекунанд

25. Ва чун оёти равшангари Mo [дар мавриди қиёмат] бар онон хонда мешавад, далели [инкор]- ашон фақат ин аст, ки мегүянд: «Агар рост мегӯед, ниёгонамонро [зинда кунед ва] бозгардонед»

26. [Эй Паёмбар, ба онон] бигӯ: «Аллоҳ таоло аст, ки шуморо ҳаёт мебахшад ва марг медиҳад. Он гоҳ шуморо дар рӯзи қиёмат, ки ҳеч тардид дар он нест, ҷамъ мекунад, вале бештари мардум [ин ҳақиқатро] намедонанд»

27. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст ва рӯзе, ки қиёмат барпо шавад, аҳли ботил зиёнкор хоҳанд буд

28. [Дар он рӯз] ҳар гурӯҳеро [аз ваҳшати ҳисобу ҷазо хору] ба зонударомада мебинӣ, ҳамаро барои [гирифтани] номаи аъмолашон фаро меконанд [ва ба онон хитоб мешавад]: «Имрӯз шумо дар баробари он чи кардаед, ҷазо мебинед

وَقَالُوا مَا هِي إِلَّا حَيَاةً أَنْدَيْنا  
تَمُوتُ وَخُلْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا  
الْدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ  
هُم إِلَّا يَظُنُونَ ﴿١٦﴾

وَإِذَا تُشَلِّ عَلَيْهِمْ مَا اتَّهَنَا بَيَّنَتِ مَا  
كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَنْتُمْ  
بِإِبَانَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

فُلِّ الْلَّهِ يُحِبِّيْكُمْ لَمْ يُبِيْسِتُكُمْ لَمْ  
يَجْعَلُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا  
رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْتَّائِبِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذْ يَخْسَرُ  
الْمُبْطَلُونَ ﴿١٩﴾

وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاهِيَّةً كُلُّ أُمَّةٍ  
تُدْعَى إِلَى كِتَبِهَا أُلْيَامٌ تُحَزَّرُونَ مَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

29. Ин номаи [аъмоли шумо назди] мост, ки ба ҳақ бар шумо гувоҳӣ медиҳад. Мо [тамоми] амалкардатонро [дақиқан] сабт мекардем

هَذَا كَتَبْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ  
إِنَّا كُنَّا سَتَّنِسْخَ مَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

30. Муъминони некукорро Парвардигорашон фарогирифтай раҳмати хеш қарор ҳоҳад дод. Ин ҳамон комёбии ошкор аст

فَآمَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي  
رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٤٠﴾

31. Вале [ба] кофирон [хитоб мешавад]: «Магар на ин буд, ки дар баробари оёти Ман, ки бар шумо арза мешуд, гарданкашӣ мекардед ва гурӯҳе базаҳкор будед?

وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ  
عَيْنَيْتِ تُشَلِّ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرُتُمْ  
وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

32. Ва чун гуфта мешуд: «Ваъдаи Аллоҳ таоло ҳақ аст ва [дар вуқу] қиёмат ҳеч тардиде нест», мегуфтед: Намедонем қиёмат чист, факат тасаввуре [дар] ин маврид] дорем, ва [-ле] ба яқин нарасидаем»

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  
وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْمَانَ  
نَذِرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ تَظَنُ إِلَّا ظَنًا  
وَمَا تَحْكُمُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٤٢﴾

33. Рафтори зишташон бар онон ошкор мешавад ва азобе, ки масхарааш мекарданд, домангирашон ҳоҳад шуд

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاجَ  
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْهِلُهُونَ ﴿٤٣﴾

34. [Ба онон] гуфта мешавад: «Имрӯз [дар азоби дузах] раҳоятон мекунем, чунонки шумо [низ дар дунё нисбат] ба дидори имрӯз беътино будед ва ҷойгоҳатон оташ аст ва ҳеч ёваре наҳоҳед дошт

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَلِكُمْ كَمَا نَسِيْمَ  
إِلَّا مَنْ يَوْمَكُمْ هَذَا وَمَا يَرَكُمْ  
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصْرٍ ﴿٤٤﴾

35. Ин [гирифторй] аз он рўст, ки оёти илоҳиро масхара мекардед ва зиндагии дунё фиребатон дода буд». Имрўз [кофирионро] аз оташ берун нахоҳанд овард ва аз онон дархости пузиш намешавад

36. Пас, ситоиш маҳсуси Аллоҳ таоло аст, Парвардигори осмонҳо ва замин ва тамоми чаҳониён

37. Бузургӣ дар осмонҳо ва замин аз они ӯст ва ӯ шикастнопазири ҳаким аст

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَنْخَذْنَاهُمْ إِعْلَيَهِ  
أَلَّا هُوَ مَوْرِدٌ وَعَرَفْتُمُ الْحَيَاةَ الْأُولَى  
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٦﴾

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ  
الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ ﴿٢٧﴾

وَلَهُ الْكَبِيرُ يَاءُ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾

## Сураи Ахқоф

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳо, мим

حم ﴿١﴾

2. Нузули [ин] китоб аз чониби Аллоҳи шикастнапазири ҳаким аст

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَنْفُسِ الْعَرَبِ

الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

3. Осмонҳо ва замин ва он чиро, ки байни онҳост, ба ҳақ [ва ҳадафманд] ва барои муддати муайяне оফаридаем, ва [-ле] кофирон аз он чи ба эшон ҳушдор шуда, рӯйгардонанд

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِيقَةِ وَأَجَلٌ مُّسَمٌ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا

مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

4. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: «Оё ба бутҳое, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло [ба ниёиш] меҳонед, таваҷҷӯҳ кардаед? Ба ман нишон дихед, чи чиз аз [аҷзои] заминро оғаридаанд. Оё дар [оғариниши] осмонҳо ширкат доштаанд? Агар рост мегӯед, аз китобҳои осмонии пешин ё бозмондае аз дониш [-и гузаштагон далел] биёваред»

فُلْ أَرْعَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

الَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ

أَمْ أَهُمْ شَرُكُّ فِي السَّمَوَاتِ أَئْشُوْنِي

بِكَتَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ أَوْ أَثْرَرَةٍ

مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِي ﴿٤﴾

5. Кист гумроҳтар аз он ки ба ҷойи Аллоҳ таоло афродеро [ба ниёиш] меҳонад, ки то рӯзи қиёмат низ посухашро намедиҳанд ва аз дархосташон бехабаранд?

وَمَنْ أَصْلَى مِنَ يَدِهِ عَوْنَوْ مِنْ دُونِ

الَّهُ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَيْ يَوْمِ

الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

غَفِيلُونَ ﴿٥﴾

6. Ва чун [дар қиёмат] мардум эхзор шаванд, он маъбудон [-и ботил] душманонашон хоҳанд буд ва ибодаташонро инкор хоҳанд кард

7. Ва чун оёти равшангари Мо бар кофирон хонда мешуд, онон дар мавриди сухани ҳақке, ки бад-эшон расидааст, мегӯянд: «Ин ҷодуе ошкор аст»

8. Ё мегӯянд: «[Мұхаммад] Қуръонро худ ҹаъл карда [ва ба Аллоҳ таоло нисбат дода] аст». [Эй пәёмбар, ба онон] Бигӯ: «Агар ман онро ҹаъл карда [ва ба Аллоҳ таоло нисбат дода] бошам, пас, шумо наметавонед дар баробари [азоб ва ҳашми] Аллоҳ таоло аз ман дифоъ кунед. Аллоҳ таоло ба он чи шумо дар борааш суханчинй мекунед, огоҳтар аст ва ба унвони гувоҳ байни ману шумо коғист ва Ў омурзори меҳрубон аст»

9. Бигӯ: «Ман падидай навзухур дар миёни пәёмбарон нестам ва намедонам сарнавишти ман ва шумо чи хоҳад шуд, танҳо аз он чи ба ман ваҳй мешавад, пайравий мекунам ва фақат ҳушдордиҳандаи ошкорам»

10. Бигӯ: «Ба ман бигӯед, агар Қуръон аз сўйи Аллоҳ таоло [расида] бошад ва бо ин ки шоҳиде аз Бани Исройл мушобиҳаташро [бо Таврот] гувоҳӣ дода ва имон оварда бошад ва Шумо дар баробараш инкор ва такаббур кунед, [юё гумроҳ ва ситамгар нестед]? Бе гумон, Аллоҳ таоло ситамгоронро ҳидоят наҳоҳад кард»

وَإِذَا حُشِرَ الْتَّأْسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً

وَكَانُوا يُبَادِيُّهُمْ كُفَّارِينَ ﴿٦﴾

وَإِذَا تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا بَيْنَنِي

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا

جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَا فُلْ إِنْ أَفْتَرَنَا وَ

فَلَا تَنْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ

أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ

شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

فُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا

أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنُّ إِنْ

أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

فُلْ أَرَعَيْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِيدٌ شَاهِدٌ مِنْ بَيْنِ

إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَنِ

وَاسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّلَّمِينَ ﴿١٠﴾

11. Кофирон ба мұммион мегүянд: «Агар Қуръон шоистагі дошт, онон [ки бардагон ва фақироне noctizанд] дар пазиришаш бар мо сабқат намегирифтанд». Ва чун бад-он ҳидоят наёфтаанд, мегүянд: «Ин Қуръон дурӯғи қадимій аст»

12. Дар ҳоле ки пеш аз Қуръон китоби Мұсо роҳнамо ва раҳмат буд ва ин [Қуръон] китобест, ки [Тавротро] ба забони [шевои] арабий тасдиқ мекунад, то ба ситамгорон ҳушдор дихад ва барои некукорон башорат бошад

13. Касоне, ки гүфтанд: «Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст», он гоҳ [аз бандагии ғайри Ў сар боз заданд ва бар эътиқоди худ] пой фишурданд, тарсу андӯхе наҳоҳанд дошт

14. Онон аҳли биҳиштанд ва ҷовидона дар он ҷо ҳоҳанд буд. Ин подоши аъмолест, ки анчом додаанд

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَلَدَّ  
لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا  
إِلْفُظٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا  
وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَبْتُ مُصَدِّقًا لِسَانًا  
عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ  
أُسْتَقْمُوا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْرُنُونَ ﴿١٣﴾

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِيلِيَّنَ  
فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

15. Ба инсон супориш кардем, ки дар мавриди падару модараш ба шоистагӣ некӣ кунад, [ба вижа] модар, ки ба душворӣ бори ҳамли ўро бар уҳда дорад ва бо душворӣ вазъи ҳамл мекунад ва [даврони] бордорӣ ва ширхорагиаш [чамъян ҳудуди] сӣ моҳ аст. [Ў парвариш меёбад] то ба ҳадди рушд бирасад ва дар чиҳилсолагӣ [ки тавони чисмӣ ва зеҳниаш комил аст] мегӯяд: «Парвардигоро, ба ман тавфиқ бидех, то шукри неъматеро, ки ба ман ва падару модарам арзонӣ доштай, ба ҷо оварам ва кори шоистае анҷом диҳам, ки аз он ҳушнуд гардӣ ва фарзандонамро шоиста гардон. Ба даргоҳат [тавба намуда ва] бозгаштаам ва таслими [фармонат] ҳастам»

16. Онон қасоне ҳастанд, ки Mo некутарин корҳояшонро мепазирем ва аз гуноҳонашон мегузарем ва дар зумраи аҳли биҳиштанд. Ин ваъдаи ростест, ки ба он навид дода шудаанд

17. Ва он ки ба падару модараш гуфт: «Уф бар шумо! Чи гуна ба ман ваъда медиҳед ки [аз ғӯр] берун оварда ҳоҳам шуд, дар ҳоле ки пеш аз ман наслҳои фаровоне рафтанд [ва боз нагаштанд?]» Падару модараш ба даргоҳи илоҳӣ зорӣ мекунанд [ки фарзандашонро ҳидоят кунад ва ба ў мегӯянд] «Вой бар ту! Имон биёвар, ки ваъдаи илоҳӣ рост аст», [аммо] ў посух медиҳад: «Ин [ваъдаҳо] фақат афсонаҳои пешиниён аст»

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَلَدِيهِ إِحْسَنًا  
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمَلَهُ وَفَصَلَهُ وَثَلَغُونَ شَهْرًا  
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ  
سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعِنِي أَنَّ أَشْكُرُ  
يَعْمَلَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ  
وَلَدَتِي وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَهُ  
وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثَبِّثُ  
إِلَيْكَ وَإِلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑯

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ  
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاهَرُ عَنْ  
سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ  
الْصِّدْقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

وَاللَّهُ قَالَ لِوَلَدِيهِ أَفَ لَكُمَا  
أَعِدَّنَا إِنَّ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ  
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ  
اللَّهُ وَبِلَكَ إِيمَانٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ

الْأَوَّلِينَ ⑯

18. Ин афрод, дар зумраи гурӯҳхое аз чинну инс ҳастанд, ки пештар фармони азоби илоҳӣ дар мавридашон таҳаққуқ ёфтааст. Бе гумон, онон зиёнкор буданд

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوَّلُ  
فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ  
الْجِنِّ وَالْإِنْسَانُ إِنَّهُمْ كَانُوا  
خَلِيلِينَ ﴿١٨﴾

19. Ҳар гурӯҳ [бихиштӣ ё дузахӣ] дараҷоте бар ҳасби аъмолашон доранд [то ҳақке зоёв нагардад]. Ва Аллоҳ таоло аъмолашонро ба тамомии пурагӣ медиҳад, бе он ки дар ҳаққашон ситаме шавад

وَلِكُلِّيْ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا  
وَإِلَيْوَيْهِمْ أَعْنَثَاهُمْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

20. Рӯзе, ки кофирон бар оташ арза мешаванд [ба онон хитоб мешавад]: «Неъматҳои покизаи худро дар зиндагии дунё аз байн бурдед ва аз онҳо баҳраманд шудед, пас, имрӯз ба хотири бартариҷуи ноҳақ ва инҳирофе, ки дар замин доштед, бо азобе дарднок муҷозот мешавед»

وَيَوْمَ يُعَرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ  
النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَبِيعَتِكُمْ فِي  
حَيَاةِكُمْ أَلْدُنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا  
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنُونِ بِمَا  
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُدُونَ ﴿٢٠﴾

21. [Эй паёмбар, саргузашти Ҳуд] бародари қавми Одро ёд кун, он гоҳ ки дар сарзамини «Аҳқоғ» [регистре дар Яман] қавмашро ҳушдор медод, дар ҳоле ки ҳушдордиҳандагони [дигаре низ] дар гузаштаҳои наздик ва дур омада буданд [ва чунин меғуфт], ки: «Танҳо Аллоҳро бипарастед, ки ман аз азоби рӯзи бузурге бар шумо метарсам»

\*وَأَذْكُرْ أَخَا عَلِيًّا إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ  
بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ الْأَنْذُرُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبُدُوا  
إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

22. Онон гуфтанд: «Оё омадай, ки моро аз [парастиши] маъбудонамон бозгардонӣ? Агар рост мегӯй, азобе, ки ба мо ваъда медиҳӣ, пеш овар»

23. [Худ] гуфт: «[Вақти нузули азобро] Фақат Аллоҳ таоло медонад ва ман паёмеро, ки маъмур [-и иблӯғ]-и он шудаам, ба шумо мерасонам, вале шуморо гурӯҳе нодон мебинам»

24. Ва чун он [азоб]-ро, ки ба сурати абрे дар чиҳати [дашту] дарраҳо [-и ҳосилхез]- ашон пеш меомад, мушоҳида карданд, [бо шодмонӣ] гуфтанд: «Ин абрест, ки [раҳмате] бар мо меборад». [Худ гуфт: на] Балки ҳамон [азобе] аст, ки барои расиданаш шитоб доштед; тундбодест, ки азобе дарднок бо худ дорад

25. [Тӯфонест, ки] Ҳар чизеро ба фармони Парвардигораш дар ҳам мекӯбад». Он гоҳ чунон [ҳалоқ] шуданд, ки чуз хонаҳо [-и вайрон]-и онон, асаре ба ҷашм намехӯрад. Мо ғунаҳкоронро ин ғуна кайфар медиҳем

26. Ба қавми [мунқаризшудаи] Од чунон сарвату қудрате дода будем, ки ба шумо [маккагиён ҳаргиз] надодаем ва бо он ки ба онон низ ҷашму гӯш ва дил дода будем, аммо гӯшу ҷашм ва дилҳояшон суде ба ҳолашон надошт, зеро оёти илоҳиро инкор мекарданд ва [саранҷом] азобе, ки масхарааш мекарданд, домангирашон шуд

قَالُوا أَجِئْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْثَةِ  
فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿٢﴾

قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَبْلَغُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي  
أَرَدْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٣﴾

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلِ  
أَوْدِيَتُهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطَرِّئٌ  
بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ  
فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ يَأْمُرُ رِبَّهَا  
فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ  
كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥﴾

وَلَقَدْ مَكَنَتُهُمْ فِيهَا إِن مَكَنَنَّهُمْ  
فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمِعًا وَأَبْصَرًا  
وَأَفْئَةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ  
وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئَدُهُمْ مِنْ  
شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِيَقِيَّتِ  
اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾

27. [Бисёре аз мардуми] шаҳрҳои перомуни шумо [маккагиён]-ро ҳалок кардем, ва [-ле қаблан] нишонаҳо [ва дaloили тавҳид]-ро ба шаклҳои мухталиф дар миён овардем, бошад, ки [аз қуфру гумроҳӣ] бозгарданд

28. Пас, чаро бутҳое, ки [мушрикон ононро] барои тақарруб [ба Аллоҳ таоло] маъбудони худ гирифтаанд, [ба ҳангоми бало] ёриашон накарданд? Балки аз назарашон нопадид шуданд ва [саранҷоми] дурӯғҳову тухматҳояшон ҳамин буд

29. [Эй паёмбар, ба ёд овар] ҳангоме ки гурӯҳе аз ҷинро сӯйи ту фиристодем, ки Қуръонро бишунаванд, пас, чун назди паёмбар ҳузур ёфтанд, [ба яқдигар] гуфтанд: «Ҳомӯш бошед [то ба оёти Қуръон гӯш фаро дижем] ва чун [тиловаташ] ба поён расид, назди қавми худ бозгаштанд, то ба онон [дар мавриди авоқиби сарпечӣ аз фармони ҳақ] ҳушдор дижанд

30. Гуфтанд: «Эй қавм, мо [оёти] китоберо шунидем, ки пас аз Mýco нозил шудааст ва китобҳо [-и осмонӣ]-и пеш аз худро тасдиқ мекунад ва ба [сӯйи] ҳаққу роҳи рост ҳидоят менамояд

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوَّلْكُمْ مِنْ  
الْقُرْبَىٰ وَصَرَفْنَا الْأَيَتِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

فَلَوْلَا نَصَرْهُمُ الَّذِينَ أَخْتَدُوا مِنْ  
دُونَ اللَّهِ قُرْبَانًا إِلَيْهِ بَلْ صَلَوَ  
عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْفَعُهُمْ وَمَا كَانُوا  
يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

وَلَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْحَنْ  
يَسْمَعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ  
قَالُوا أَنْصِطُوا فَلَمَّا أُخْبَرَيْ  
فَوْهِمْهُمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا يَقُولُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ  
مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
يَدِيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ  
مُسْتَقِيرٍ ﴿٣٠﴾

31. Эй қавм, [суханони тавхидии] ин даъватгарро, ки ба сўйи Аллоҳ таоло фаро меконад, бипазиреп ва ба ў имон оваред, то [Аллоҳ таоло] бархе аз гунохонатонро бибахшад ва шуморо аз азобе дарднок дар амон бидорад

32. Ва ҳар ки [суханони] даъватгареро, ки ба сўйи Аллоҳ таоло фаро меконад, напазирад [ва ба вай имон наоварад, ҳаргиз Аллоҳро] дар замин ба танг намеоварад ва дар баробари Аллоҳ таоло [ёвар ва] корсозе нахоҳад дошт. Чунин касоне дар гумроҳии ошкоранд»

33. Оё мушрикон надидаанд [ва намедонанд], Аллоҳ таоло, ки осмонҳо ва заминро офаририд ва аз офариниши онҳо дармонда нашуд, қодир аст, ки мурдагонро низ зинда кунад? Ope, ў бар ҳар коре тавоност

34. Рӯзе, ки кофирон бар оташ арза мешаванд [аз онон пурсида мешавад]: «Оё ин оташ ҳақ нест [ва ҳақиқат надорад]?» Онон мегўянд: «Ope, савғанд ба Парвардигорамон [ки чунин аст]». [Он гоҳ Аллоҳ таоло] Мегўяд: «Пас, ба сазои он ки [қиёматро] инкор мекардед, азобро бичашед»

يَقُومَنَا أَجِبُوْ دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْسِأْ  
بِهِ يَعْفُرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ  
وَيُحِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ  
بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَمِنْ  
دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٌ ﴿٣﴾

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنِي  
بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْكِمَ  
الْمَوْتَىٰ بِلَّهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٣﴾

وَيَوْمَ يُعَرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ  
النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِيقَ قَالُواْ بِلَّا  
وَرَبِّنَا قَالَ فَنَدُوْفُ الْعَذَابَ بِمَا  
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣﴾

35. Пас, [эй паёмбар] ту низ ҳамчун паёмбарони уулазм [ки ҳамвора событқадам буданд, дар баробари озору такзиби қавмат] шикебо бош ва дар мавриди [дархости азоби] онон шитоб нақун. Рӯзе, ки [ин кофирон] азоби мавъудашонро [дар чаҳони охират] бубинанд, [кайфарашон чунон тӯлонӣ аст, ки] гӯй фақат баҳше аз рӯзро [дар дунё] ба сар бурдаанд. Ин Қуръон паёми [умумӣ барои ҷинну инс] аст. Оё ҷуз нофармонон ҳалок мешаванд?

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْمٍ مِنْ  
أَرْسُلٍ وَلَا سَتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ  
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُسُواْ  
إِلَّا سَاعَةً مِنْ شَهَارٍ بَلَغُ فَهُنَّ  
يُهَلَّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٥﴾

## Сураи Мұхаммад محمد

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Аллоҳ таоло талоши коғиронро, ки [мардұмро] аз роҳи Аллоҳ таоло бозмөдоранд, табоҳ мекунад

2. Ва онон, ки мұымин ва нақуор буданд ва ба оёти ҳаққе, ки аз чониби Парвардигорашибон бар Мұхаммад нозил шудааст, имон овардаанд, бадиҳояшонро мезудояд ва умур [-и дунё ва дин]-ашонро сомон мебахшад [ва ислоҳ мекунад]

3. Ин [подош ва қазо] бад-он сабаб аст, ки коғирон пайрави ботил шуданд ва мұыминон пайрави [оёти] ҳаққи Парвардигорашибон. Аллоҳ таоло барои мардум масалҳояшонро чүнин баён мекунад

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①

وَالَّذِينَ إِمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
وَإِمَانُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ  
الْحُقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بِالْهُمْ ②

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَاهُونَ  
الْبَطَلَ وَأَنَّ الَّذِينَ إِمَانُوا أَتَبْعَهُونَ  
الْحُقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ  
اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

4. Чун бо кофирон рӯ ба рӯ шудед, ононро гардан бизанед, то он ки [бисёре аз ононро] бикушед, он гоҳ асиронро ба банд кашед, сипас ё бар онон миннат гузоред [ва бидуни ҳеч чашмдоште озодашон кунед] ё [аз онон] фидя бигиред [ва раҳояшон кунед], то сангинии ҷанг фурукаш кунад. Ин [хукми илоҳӣ] аст ва агар Аллоҳ таоло меҳост, худ аз онон интиқом мегирифт, vale [фармони ҷанг дод] то шуморо баробари яқдигар озмоиш кунад ва қасоне, ки дар роҳи Аллоҳ таоло кушта шуданд, [Аллоҳ таоло ҳаргиз] натиҷаи талошашонро табоҳ намекунад

5. Аллоҳ таоло [ба роҳи рост] ҳидояташон ҳоҳад кард ва умурашонро сомон ҳоҳад баҳшид

6. ва ононро ба биҳиште, ки [авсоғашро] барояшон баён кардааст, ворид ҳоҳад намуд

7. Эй қасоне, ки имон овардаед, агар [дину паёмбари] Аллоҳро ёрӣ кунед, ў низ шуморо ёрӣ мекунад ва гомҳоятонро [собиту] устувор медорад

8. Ва бар кофирон нагунсорӣ ва ҳалок бод! Аллоҳ таоло аъмолашонро табоҳ мегардонад

9. Зоро он чиро, ки Аллоҳ таоло нозил кардааст, хуш надоштанд, пас, Аллоҳ таоло низ аъмолашонро табоҳ намуд.

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَعْرُواْ فَضَرِبُّ  
أَرْتِقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَنُمُوهُمْ  
فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مِنْهُمْ  
فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَّ آخْرُبُ أُوْزَارَهَا  
ذَلِكَ وَلَوْ يَسْأَءَ اللَّهُ لَآنَّصَرَ مِنْهُمْ  
وَلَكِنْ لَيَئُلُّواْ بَعْضَكُمْ بِعَضٍ  
وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنِ  
يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ ﴿٢﴾

وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ

يَأَعْلَمُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنْ تَنْصُرُواْ  
الَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُنَيِّثُ  
أَفَدَامَكُمْ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ كَعْرُواْ فَنَعَسَ لَهُمْ  
وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿٤﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَاحْبَطْ أَعْمَلَهُمْ ﴿٥﴾

10. Оё дар замин гардиш накардаанд, то бубинанд саранчоми касоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна будааст? Аллоҳ таоло [хонаҳояшонро] бар сарашон вайрон кард [ва ононро нобуд соҳт] ва ин кофирон [низ кайфаре] ҳаммонанди он [дар пеш] хоҳанд дошт
  11. Зеро Аллоҳ таоло [ёвару] корсози мӯъминон аст, ва [-ле] кофирон ҳеч корсозе надоранд
  12. Аллоҳ таоло мӯъминони нақукорро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки чӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст ва кофирон [танҳо дар дунё] баҳраманд мешаванд ва ҳамчун чаҳорпойён меҳӯранд ва оташ [-и дузах] ҷойгоҳашон аст
  13. Ва чи бисёр шаҳрҳое, ки сокинонаш аз [мардуми] шаҳри ту, ки берунат кардаанд, тавонмандтар буданд. Мо ҳалокашон кардем ва [дар баробари азоби илоҳӣ] ҳеч ёваре надоштанд
  14. Оё касе, ки бар шеваи равшане аз ҷониби Парвардигори хеш аст, ҳамчун касоне аст, ки зиштии рафторашон дар назарашон ороста шуда ва аз ҳавасҳои хеш пайравӣ мекунанд?

\*أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَلِلْكُفَّارِنَ أَمْتَلَهَا ٦٧  
ذَلِكَ بَيْنَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَأَنَّ الْكُفَّارِنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٦٨  
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْيَاهَا الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
يَتَمَسَّكُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ  
الْأَعْنَمُ وَالْأَنْارُ مَنْوَى لَهُمْ ٦٩

وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ فُوهَةَ مِنْ  
قَرَبَيْتَكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ  
فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ  
كَمَنْ زُبَّانٌ لَّهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ  
وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ

15. Васфи биҳиште, ки ба парҳезкорон ваъда дода шуда, [чунин аст, ки] дар он ҷӯйборҳое ҷорӣ аст, ки таъми обаш тағиирназисир аст ва ҷӯйборҳое аз шир, ки таъмаш дигаргун намешавад ва ҷӯйборҳое аз шароб, ки мояни лаззати нӯшандагон аст ва ҷӯйборҳое аз асали ноб ва дар он ҷо ҳамаи [янвои] меваҳо дар дастрасашон аст ва [аз ҳама бартар] омурзиши Парвардигорашибон. Оё [биҳиштиён] чун сокинони ҷовидони дузаханд, ки обе чунон ҷӯшон ба онон менӯшонанд, ки рӯдаҳояшонро муталоши [пора-пора] мекунад?

16. [Эй паёмбар] бархе аз мунофиқон ба [гуфтори] ту гӯш фаро медиҳанд ва чун аз ҳузурат ҳориҷ мешаванд, ба аҳли дониш [бо тамасху] мегӯянд: «[Фаҳмидед] Лаҳазоте пеш чи мегуфт?» Аллоҳ таоло бар дилҳояшон муҳри [ғафлат] ниҳодааст ва онон аз ҳавасҳои хеш пайравӣ кардаанд

17. Аллоҳ таоло бар ҳидояти парҳезкорон меафзояд ва парҳезкориашон [-ро қувват] мебахшад

18. Оё коғирон ҷуз ин интизор доранд, ки қиёмат ногаҳон бар онон фаро расад, дар ҳоле ки нишонаҳои он ошкор шудааст? Пас, он гоҳ ки қиёмат фаро расад, панд гирифтанашибон чи суде ҳоҳад дошт?

١٥ مَثُلُ الْجِنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقْرُونَ  
فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَاءٍ عَيْرٌ ءَابِنٌ  
وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ  
وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمْرٍ لَّذُقَ لِلشَّرِيكِينَ  
وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَبِّقٍ وَهُمْ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَبَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِمْ كَمْنٌ هُوَ خَلِيلٌ فِي أَثَارِ  
وَسُقُوا مَاءً حَمِيَّا فَقَطَّعَ  
أَمْعَاءَهُمْ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِيْعُ إِلَيْكَ حَتَّىْ إِذَا  
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنَّا  
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىَّ  
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ١٦

وَالَّذِينَ أَهْتَدَرُوا زَادُهُمْ هُدَىٰ  
وَعَانَهُمْ تَقْوِنُهُمْ ١٧

فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ  
تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا  
فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ

19. [Эй паёмбар] бидон, ки маъбуде [ба ҳақ] ба ҷуз Аллоҳ таоло нест ва барои гуноҳи хеш ва [гуноҳи] мардон ва занони муъмин омурзиш бихоҳ ва [ба ёд дошта бош, ки] Аллоҳ таоло маҳалли рафтуомад [-и рӯзона] ва оромидан [-и шабона]-и шуморо медонад

20. Муъминон мегӯянд: «Чаро сурае [дар бораи иҷозати чиҳод] нозил намешавад?» Аммо ҳангоме ки оёти сареҳе дар мавриди ҷанг нозил мегардад, [мунофиқону] бемордилонро мебинӣ, ки ҳамчун касе, ки аз [саҳтии] марг дар ҳоли бехушӣ шуда бошад, ба ту менигаранд, [маргу азоби илоҳӣ] бар онон шоистатар аст

21. Итоату гуфтори шоиста [бехтар аст] ва чун тасмими қатъӣ [-и чиҳод] гирифта шавад, агар [дар тааҳҳуди ҳуд] бо Аллоҳ таоло содик бошанд, барои онон [аз ниғоҳ ва саркашӣ] behxtar ast

22. [Эй мунофиқон] Оё [ҷуз ин] интизор доред, ки агар [аз Қуръону суннати паёмбараши] рӯй бигардонед, дар замин табоҳӣ кунед ва аз хешовандонатон бибуред?

23. Инон қасоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло [бо дурӣ аз раҳмати хеш] лаънаташон кардааст, пас, [ѓӯши дили] эшонро кар ва ҷашми [дили] ононро кӯр сохтааст

فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مُتَقْبِلَّكُمْ وَمُتَوَلَّكُمْ ﴿٦﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ  
سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُّحَكَّمَةً  
وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي  
فُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَظَرَّ  
الْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى  
لَهُمْ ﴿٦﴾

طَاغِيَّةً وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ  
الْأَمْرَ فَأَتُوا صَدْقَوْا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا  
لَهُمْ ﴿٦﴾

فَهُلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ  
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُنَقْطِعُوا  
أَرْحَامَكُمْ ﴿٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ  
فَاصَمَمُمْ وَأَعْمَمَ أَبْصَرَهُمْ ﴿٦﴾

24. Оё дар Қуръон тадаббур намекунанд ё бар дилхояшон қуфлҳо[-и ғафлат] ниҳода шудааст?

25. Касоне, ки пас аз равшан шудани [роҳи] ҳидоят ба роҳи пешини хеш бозгаштаанд [ва муртад шуданд], шайтон [аъмоли зишташонро] барояшон ороста ва [бо орзуҳои дароз] фиребашон додааст

26. Ин [ҷаҳлу гумроҳӣ] бад-он хотир аст, ки мунофиқон ба мушриконе, ки аз ваҳий илоҳӣ кароҳат доштанд, гуфтанд: «Мо дар барҳе аз умур аз шумо пайравӣ мекунем» ва Аллоҳ таоло пинҳонкориашонро медонад

27. Пас, он гоҳ ки фариштагони илоҳӣ бар ҷеҳра ва пушташон мезананд ва ҷонашонро мегиранд, [ҳоли ин мунофиқон] чи гуна ҳоҳад буд?

28. Ин [кайфар] аз он рӯст, ки онон пайрави роҳе шуданд, ки Аллоҳро ба ҳашм меоварад ва аз анҷоми корҳое, ки мучиби хушнудии илоҳӣ мешавад, кароҳат доштанд. Пас, [Аллоҳ таоло низ натиҷаи] корҳояшонро табоҳ соҳт

29. Оё бемордилон [-и мунофиқ] пиндоштаанд, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз кинаҳояшонро ошкор наҳоҳад соҳт?

30. [Эй паёмбар] агар меҳостем, ононро ба ту нишон медодем, ки [ботини] эшонро аз зоҳирашон бозшиносӣ; ва мусалламан аз шевай суханашон ба хубӣ ононро ҳоҳӣ шиноҳт ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло аз корҳоятон огоҳ аст

أَفَلَا يَنْذِرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ  
فُلُوبِ أَفْقَالِهَا ﴿٢٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ مِنْ  
بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمْ أَلْهَدَى الْشَّيْطَنُ  
سَوْلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا  
نَزَّلَ اللَّهُ سُطْنِيعُكُمْ فِي بَعْضِ  
الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ  
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَفَاحْسَطُ  
أَعْنَدَهُمْ ﴿٢٨﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
أَنَّ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ﴿٢٩﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرْتِدُكُمْ فَلَعَرَفْتُهُمْ  
بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَهُمْ فِي لَحْنٍ  
الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْنَدَكُمْ ﴿٣٠﴾

31. Ҳатман, [ҳамаи] шуморо озмоиш мекунем, то аз миёнатон мучоҳидон ва шикебоёро бозшиносем ва аҳволи шуморо меозмое [то ростгӯён мушаххас гардан]

32. Касоне, ки пас аз равшан шудани роҳи ҳидоят бар онон, куфр варзианд ва мардумро аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд ва ба мухолифат бо паёмбар бархостанд, ҳаргиз зиёне ба Аллоҳ таоло наҳоҳанд расонид ва [Аллоҳ таоло низ натиҷаи] аъмолашонро табоҳ хоҳад соҳт

33. Эй муъминон, ба Аллоҳ таоло ва паёмбар итоат кунед ва [бо куфру риё] аъмоли [шоистай] хешро табоҳ накунед

34. Касоне, ки куфр варзианд ва [дигаронро низ] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд ва дар ҳоли куфр мурданд, Аллоҳ таоло ҳаргиз ононро наҳоҳад омурзид

35. Пас, [эй муъминон аз рӯёрӯй бо душманон] сустӣ наварзед ва [аз тарси ҷанг ононро] ба сулҳу оштӣ даъват накунед, дар ҳоле ки шумо бартаред ва Аллоҳ таоло бо шумост ва аз [подоши] аъмолатон наҳоҳад кост

36. Ба ростӣ, ки зиндагии дунё бозича ва саргармӣ аст; ва агар имон биёваред ва парҳезкорӣ кунед, [Аллоҳ таоло] подошатонро [бекаму кост] хоҳад дод ва [тамоми] амволатонро намехоҳад [балки мефармояд, ки закоташро бипардозед]

وَلَنْ يُبُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ  
أَلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ  
وَنَبْلُوْا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ  
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنَ  
يَصْرُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ  
أَعْنَدَهُمْ ﴿٣٢﴾

\*يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَانَتُمُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ  
وَأَطْيَعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
أَعْنَدَكُمْ ﴿٣٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَأْتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ  
فَلَنْ يَعْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

فَلَا تَهُنُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ اَسْلَمٍ  
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنَ  
يَرْكِمْ أَعْنَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

إِنَّمَا أَحْيِيُهُ الدُّنْيَا لِعِبَ وَلَهُوَ زَانٌ  
ثُوْمَنُوا وَتَقْتُلُوْنَ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ  
وَلَا يَسْلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

37. Агар [тамоми] онро аз шумо бихоҳад ва [бар ин дастур] исрор кунад, бухл меварзед ва [ин кор] кинаҳоятонро ошкор месозад

38. Огоҳ бошед! Шумо қасоне ҳастед, ки барои инфоқ дар роҳи Аллоҳ таоло даъват мешавед, vale бархе аз шумо бухл меварзанд ва ҳар ки бухл биварзад, ба зиёни хеш бухл варзидааст ва Аллоҳ таоло бениёз аст ва [ин шумо ҳастед, ки] ниёзмандед ва агар [аз ислом ба сӯйи қуфр] бозгардед, Аллоҳ таоло гурӯҳи дигареро ҷойгузинатон ҳоҳад кард, ки ҳамчун шумо [ба бухл мубтало] набошанд

إِن يَسْكُنُ كُمُوا فِي حِفْكُمْ  
تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَصْعَنَكُمْ ٢٧

هَتَّانُمْ هَذِهِ لَا إِنْدِعَوْنَ لِشَنِقُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ  
وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ  
نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتُمُ الْفُقَارَاءُ  
وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبَدُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ  
ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ٢٨

## Сураи Фатҳ الفتح

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй паёмбар] Ба ростй, ки Мо  
пирӯзии ошкореро [дар сулҳи  
Худайбия] бароят муқаддар кардем
2. То Аллоҳ таоло гуноҳи гузашта ва  
ояндаатро биёmurзад ва неъматашро  
бар ту тамом гардонад ва ба роҳи рост  
ҳидоятат намояд
3. Ва Аллоҳ таоло ба пирӯзии  
шикастнапазире ёриат кунад
4. Ўст, ки бар дилҳои мӯъминон  
оромиш нозил кард, то бар имонашон  
бияфзоянд; ва сипоҳиёни осмонҳо ва  
замин аз они Аллоҳ таоло аст; ва  
Аллоҳ таоло донову ҳаким аст
5. [Оре, чунин кард] То мардону  
 занони мӯъминро ба боғҳое [биҳиште]  
ворид кунад, ки ҷӯйборҳо аз зери  
[дараҳтони] он ҷорӣ аст; ҷовидона дар  
он ҷо хоҳанд буд; ва гуноҳонашонро  
бизудояд [ва биёmurзад]; ва ин назди  
Аллоҳ таоло [барои мӯъминин]  
комёбии бузурге аст

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

لَيَعْفُرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ  
ذَلِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتْمَ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكَ وَبِهِدْيَكَ سِرَطًا  
مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ  
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرِزَادُوا إِيمَانًا مَعَ  
إِيمَانِهِمْ وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهِ  
حَكِيمًا ﴿٤﴾

لَيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَلِيلِهِنَّ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِنْ وَرَبَّانِيَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا  
عَظِيمًا ﴿٥﴾

6. Ва мунофиқону мушриконро – дар умум аз зану мард, ки нисбат ба Аллоҳ таоло бадгумонанд, мучозот кунад; ноговорй [ва азоби илохӣ] бар эшон бод! Аллоҳ таоло бар онон хашм гирифта ва аз раҳмати хеш дурашон карда ва дузахро барояшон омода намудааст; ва [ба ростӣ, ки дузах] чи бад ҷойгоҳе аст!

7. Сипоҳиёни осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст; ва Аллоҳ таоло шикастнопазири ҳаким аст

8. [Эй Паёмбар] Мо туро гувоҳ ва муждадиҳанда ва ҳушдордиҳанда фиристодем

9. То [шумо мардум] ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш имон биёваред ва [дими] ӯро ёрӣ кунед ва бузургаш доред ва бомдоду шомгоҳ Аллоҳро тасбеҳ гӯед

10. Бе тардид, қасоне, ки бо ту байъат мекунанд, дар ҳақиқат, бо Аллоҳ таоло байъат мекунанд; дасти Аллоҳ таоло болои дастҳои онон аст. Ҳар ки [пас аз байъат] паймоншиканӣ кунад, ба зиёни хеш паймон шикастааст; ва ҳар ки ба паймонаш [дар асоси ёрии дими Аллоҳ, таоло ва паёмбараш] вафо кунад, ба зудӣ [Аллоҳ таоло] подоши бузурге ба ӯ ҳоҳад дод

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ  
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاهِرِينَ  
بِإِلَهٍ ظَاهِرٍ لَا سُوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةٌ  
السُّوْءُ وَغَضِيبُ الْلَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَلَعَنُهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  
مِصِيرًا ⑥

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑦

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا  
وَنَذِيرًا ⑧

لَشُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ  
وَتُنُقِرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً  
وَأَصْبِلًا ⑨

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ  
اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ  
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ  
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ  
فَسَيِّئُتْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑩

11. Бодияшинони мутахаллиф [ки аз ширкат дар сафари Макка ва сулхи Ҳудайбия худдорй кардаанд, барои тавҷеҳи кори худ] хоҳанд гуфт: «[Муҳофизати] Амвол ва хонаводаамон моро гирифтор кард; бароямон омурзиш бихоҳ». Онон чизе, ки дар дилҳояшон нест, бар забон меоваранд. Бигӯ: «Агар Аллоҳ таоло ирода кунад, ки ба шумо зиён ё суде бирасад, кист, ки дар муқобили [хости] Аллоҳ таоло аз шумо дифоъ кунад? Оре, Аллоҳ таоло аз он чӣ мекунед, огоҳ аст»

12. [Узратон ин набуд:] Балки гумон мекардед, ки Паёмбару муъминон [-и ҳамроҳаш аз ин сафари хатарнок] ҳаргиз назди хонаводай хеш бознаҳоҳанд гашт; ва ин [андеша] дар дилҳоятон ороста шуд ва гумони бад бурдед [ки Аллоҳ таоло динашро ёрӣ наҳоҳад кард; пас, ба хато рафтед] ва ҳалок шудед

13. Ҳар ки ба Аллоҳу паёмбара什 имон наоварад, пас, [бидонад, ки] мо барои кофирон оташе сӯзон омода кардаем

14. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст; ҳар киро бихоҳад меомурзад ва ҳар киро бихоҳад, азоб мекунад; ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст

سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ  
الْأَعْرَابِ شَعْنَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا  
فَاسْتَغْفِرُ لَنَا قُوْلُونَ بِالْسَّيْتِهِمْ مَا  
لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ  
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ  
ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ  
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرًا ﴿٦﴾

بَلْ ظَنَّنْتُمْ أَنَّ لَنْ يَنْقِلِبَ الرَّسُولُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيَّهِمْ أَبْدًا وَرُؤْيَتِ  
ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّنْتُمْ ذَلِكَ  
السَّوْءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَّا ﴿٧﴾

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ  
أَعْنَدَنَا لِلْكُفَّارِينَ سَعِيرًا ﴿٨﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَرًا رَّحِيمًا ﴿٩﴾

15. [Эй муъминон] Ҳангоме ки озим [-и Хайбар ва] ба гирифтани ғанимат мешавед, мутахаллифон [аз сафари Макка] хоҳанд гуфт: «Ичозат дихед, мониз ба дунболи шумо биёем». Онон меҳоҳанд, каломи илоҳиро таѓиир диханд. [Эй Паёмбар] Ба эшон бигӯ: «Шумо ҳаргиз ба дунболи мо наҳоҳед омад [зоро ин ғаниматҳо маҳсуси қасоне аст, ки дар Ҳудайбия ҳузур доштанд ва дар бораи ин ҳукм] Аллоҳ таоло қаблан чунин фармудааст»; он гоҳ хоҳанд гуфт: «[На] Балки шумо нисбат ба мо ҳасад меварзед». [Ҳаргиз чунин нест] Балки ҷуз иддаи каме [аз онон авомири илоҳиро] дарнамеёбанд

16. [Эй Паёмбар] Ба мутахаллифон бигӯ: «Ба зудӣ ба муқобила бо гурӯҳе ҷанговар фаро хонда хоҳед шуд, ки ононро аз пой дароваред, магар ин ки таслим шаванд; агар итоат кунед, Аллоҳ таоло подоши нақуе ба шумо хоҳад дод; ва агар ҳамчун гузашта сарпечӣ кунед, шуморо бо азобе дарднок мӯҷозот хоҳад кард»

17. Бар нобино ва ланг ва бемор гуноҳе нест [ки дар ҷанг ширкат нақунанд]; ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат кунад, [Аллоҳ таоло] ўро ба боғхое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки ҷӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст; ва ҳар ки сарпечӣ кунад, ба азобе дарднок мӯҷозоташ хоҳад кард

سَيِّدُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا أَنْطَقْتُمْ  
إِلَى مَعَانِيمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوتَهَا  
تَتَبَعَّكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَائِنَهُ  
الَّهُ قُلْ لَنْ تَتَبَعَّنَا كَذَلِكُمْ قَالَ  
الَّهُ مِنْ قَبْلِ سَيِّدُلُونَ بَلْ  
تَحْسُدُونَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا  
فَيَلِلًا ⑯

فُلَّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ  
سَتُدْعَونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَئِي بَأْسٍ  
شَدِيدٍ تُقْتَلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ  
تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الَّهُ أَجْرًا حَسَنًا  
وَإِنْ تَتَوَلُّو كَمَا تَوَلَّيْمِ مِنْ قَبْلِ  
يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيَّا ⑯

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى  
الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَاهَا  
الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا  
أَلِيَّا ⑯

18. Аллоҳ таоло аз мұмминоне, ки дар канори он дараҳт [дар Ҳудайбия] бо ту байъат карданд, хушнуд шуд ва донист, ки дар дилашон чай мегузарад; аз ин рӯ оромиш бар онон фуру фиристод ва ба пирўзии наздик [дар Хайбар] подошашон дод

19. ва [ҳамчунин] ғаниматҳои фаровоне, ки ба даст меовардан; ва Аллоҳ таоло ҳамвора шикастнапазир [ва] ҳаким аст

20. Аллоҳ таоло ғаниматҳои фаровонеро ба шумо ваъда дод, ки [дар оянда] ба онҳо даст хоҳед ёфт; пас, ин [пирўзӣ ва ғаниматҳои Хайбар]-ро барои шумо зудтар фароҳам соҳт ва дасти [тааддӣ ва таҷовузӣ] душманро аз шумо кӯтоҳ намуд, то барои мұмминон нишонаи [аз лутфи илоҳӣ] бошад ва шуморо ба роҳи рост ҳидоят кунад

21. Ва [ҳамчунин ғаниматҳои] дигаре [дар интизори шумост], ки ҳанӯз ба онҳо даст наёфтаед ва Аллоҳ таоло бар онҳо иҳота дорад [ва аз онҳо огоҳ аст]. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло бар ҳар коре тавоност

22. Агар коғирон ба ҷанг шумо биёянд [аз тавакқал ва салобати шумо] пушт карда ва мегурезанд; пас, аз он низ ҳеч корсоз ва ёваре наҳоҳанд ёфт

23. Ин суннати илоҳӣ аст, ки пештар низ ҷорӣ будааст; ва ҳаргиз дар суннати илоҳӣ тағиیر ва табдиле наҳоҳӣ ёфт

\***لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَشْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا**  
﴿١٨﴾

وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا  
﴿١٩﴾

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَتَكُونُ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا  
﴿٢٠﴾

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فَدَأْحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا  
﴿٢١﴾

وَلَوْ قَتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَأْنَ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَا وَلَا نَصِيرًا  
﴿٢٢﴾

سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا  
﴿٢٣﴾

24. Ўст, ки дар Ҳудайбия дасти ононро аз шумо кўтоҳ намуд [ва монеъ аз он шуд, ки шуморо ба чанг во доранд]; ва пас аз пирўз сохтани шумо дар Макка низ дасти шуморо аз онон боздошт [ки ононро накушед ва ба асорат нагиред]; ва Аллоҳ таоло ҳамвора ба он чй мекунед, биност

25. Онон касоне буданд, ки кофир шуданд ва шуморо аз [вуруд ба] Масҷид-ул-ҳаром боздоштанд ва низ аз расидани курбониҳо шумо ба қурбонгоҳаш [дар Мино] чилавгирий карданд; ва агар мардону занони муъмине [байни мардуми Макка] набуданд, ки [дар сурати ошкор шудани даргирӣ мумкин буд] ононро надониста поймол кунед ва нохоста муртакиби гуноҳ шавед, [фармони ҳамла ба Макка медодем; вале Аллоҳ таоло чунин кард] то [аз маккагиён] ҳар киро бихоҳад, фарогири раҳмати хеш қарор диҳад; ва агар [муъминону кофирон дар Макка] аз яқдигар чудо буданд, кофиронашонро бо азобе дарднок мучозот мекардем

26. [Ба ёд овар] Он гоҳ ки кофирони [Макка дар Ҳудайбия] қалбан дастхуши таассуб, [он ҳам] таассуби ҷоҳипият шуда буданд, Аллоҳ таоло оромиши [хотире аз ҷониби] хеш бар паёмбара什 ва бар муъминин фуру фиристод ва ононро ба асл [ва асоси тавҳид ва] парҳезкорӣ [ло илоҳа илла Аллоҳ] пойбанд соҳт; чаро ки [нисбат ба мушрикон] ба он сазовортар ва шоистатар буданд; ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност

وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ وَنِ  
بَعْدَ أَنْ أَظْفَرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا  
أَنْ يَتَلَعَّ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ  
مُؤْمِنُونَ وَذِنَاسَةٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ  
تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَظُنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ  
مِنْهُمْ مَعْرَةٌ يَغْرِي عَلِمٌ لَيُدْخِلَ اللَّهُ  
فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَبَّلُوا  
لَعَذَابَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيَّا ﴿١٦﴾

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ  
الْحُمْرَى حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي هُمْ كَلِمَةُ الْحَقْوَى  
وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٧﴾

27. Аллоҳ таоло руъи расулашро ба дурустї таҳақкуқ бахшид, ки ба хости илоҳӣ, дар ҳоле ки сарҳоятонро тарошида муйҳоятонро кӯтоҳ кардаед, дар эминӣ ва бидуни тарс [аз душман] ба Масҷиду-л-ҳаром ворид ҳоҳед шуд. [Аллоҳ таоло] Чизҳоеро медонист, ки шумо намедонистед; ва илова бар фатҳи Макка пирӯзии наздики [Хайбар]-ро [низ бароятон] муқаррар намуд

28. Ўст, ки паёмбарашро бо [китоби] ҳидоят ва оини ҳақ фиристод, то [ҳаққонияти бартарии] онро бар ҳамаи адён ошкор гардонад; ва Аллоҳ таоло ба унвони гувоҳ кофӣ аст

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الْرُّعَيَا  
إِنَّمَا يَنْهَانَّ أَنَّمَا يَنْهَانَّ  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِعْمَانِ مُحَكَّمِينَ  
رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ  
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ  
دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى  
وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ  
كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

29. Мұхаммад расулллоҳ ва [саҳобаи мұммин ва фидокораш ҳамон] касоне, ки ҳамвора бо ў ҳастанд, дар баробари коғирон [-и ситезаңү] муҳкаму сахтиранд ва бо яқдигар меҳрубон; эшонро дар ҳоли рукуъ ва сачда мебинй, ки пайваста фазлу хушнудии Аллоҳор мечүянд; нишони [имону пархезгории] онон дар чехраҳояшон аз асари сачда ва ибодат ҳувайдост; ин васфи эшон дар Таврот аст; ва тавсифашон дар Инчил [низ] ҳамчун гиёхе аст, ки ҷавонаашро бармеоварад ва онро неру мебахшад, то муҳкам гардад ва бар соқаҳояш устувор биистад; чунон ки муциби шигифтии кишоварzon шавад; дар натиҷа, Аллоҳ таоло бо [тақвият ва пешрафти] мұмминон коғиронро ба ҳашм дармеоварад. Аллоҳ таоло ба мұмминони накукор [саҳоба ва пайравонашон] ваъдаи омурзиш ва подоше бузург додааст

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ  
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بِنَاهُمْ  
تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلَ  
مَنْ أَنَّ اللَّهَ وَرِضُوا نَسِيْمَاهُمْ فِي  
وُجُوهِهِمْ مَنْ أَنْزَلَ أَسْجُودَ ذَلِكَ  
مَئَلُهُمْ فِي التَّوْرِيْةِ وَمَئَلُهُمْ فِي  
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ  
فَكَارَهُوْ فَأَسْتَعْلَظَ فَلَاسْتَوَى عَلَى  
سُوقِهِ يُعْجِبُ الْرُّزَاعَ لِيغَيِّظَ بِهِمْ  
الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا  
وَعَيْلُوا الصَّنِيلَحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

## الحجرات Ҳуҷурот

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Эй мұмминон, дар баробари Аллоҳ таоло ва паёмбараш [дар ҳеч коре] пешін нагиред; ва аз Аллоҳ таоло парво кунед, ки Аллоҳ таоло шунавову доност

2. Эй мұмминон, садоятонро баландтар аз садои Паёмбар накунед; ва ҳамчунон ки бархе аз шумо бо бархе дигар баланд сухан мегүяд, бо ў ба садои баланд сухан нагүед. Мабодо бе онки бидонед, аъмолатон табоҳ гардад

3. Онон, ки садои худро назди расулуллоҳ поин меоваранд, Аллоҳ таоло дилхояшонро барои парҳезкоре озмуда [ва холис гардонида] аст. Барои онон омурзишу подоши бузурге [дар пеш] аст

4. [Вале] Онон, ки аз пушти утоқxo [-и ҳамсаронат] туро садо мезананд, бештарашон бехираданд

5. Ва агар сабр мекарданد, то худ барои мулокоташон хорич шавй, барояшон беҳтар буд; ва Аллоҳ таоло омурзгору мөхрубон аст

يَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُقْرِبُمُوا  
بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاقْعُداً  
الَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلَيْمٌ ①

يَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَرْفَعُوا  
أَصْوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ الْكَيْ وَلَا  
تَجْهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ  
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَخْبِطُ  
أَعْدَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ  
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ  
الَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ  
الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ ④

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ  
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ⑤

6. Эй мұмминон, агар шахси мунхарифе хабаре бароятон оварад, таҳқиқ күнед, то мабодо нағониста ба гүрӯхе [бегунох] осеб бирасонед ва аз кардаи худ пушаймон шавед

7. Бидонед, ки расуллплох миёни шумост [ва салоҳатонро беҳтар медонад]; агар дар бисёре аз умур аз [майлу назари] шумо пайравй кунад, дучори заҳмат мешавед; вале Аллоҳ таоло имонро маҳбуби шумо намуд ва онро дар қалбоятон биёрст [то ислом биёваред] ва куфру ноғармой ва саркаширо дар назаратон ноҳушоянд гардонд. Онон [ки ороста ба ин авсоғанд] пўяндагони роҳи ҳидоят ва камоланд

8. [Ин иноят] Ба унвони фазилату неъмате аз ҷониби Аллоҳ таоло [муқаррар шудааст] ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

9. Агар ду гурӯҳ аз мұмминон бо ҳам даргир шуданд, миёнашон оштӣ барқарор күнед ва агар як гурӯҳ бар дигаре таҷовуз кард, бо гурӯҳи мутаҷовиз биҹангед, то ба фармонаи Аллоҳ таоло боз ояд; агар бозгашт, байнашон сулҳе одилона барқарор күнед ва ба адопат рафттор күнед, ки Аллоҳ таоло одилоно дўст дорад

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُنَبِّئُكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُونَ قَوْمًا بِجَهَنَّمَةَ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ﴿١﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ تَوَلَّهُمْ يُطِيعُكُمْ فِي كُثُرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنَتُمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَزَّيْنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصِيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ ﴿٢﴾

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٣﴾

وَإِنْ طَالِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَتَلُوْ فَأَصْلِحُوهُ يَبْيَنُهُمَا فَإِنْ بَعْثَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخْرَى فَقَلَّتِلُوْ أَلَّا تَبْغِيْ حَتَّىٰ تَنْتَهِ إِلَيْ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَءَتْتُمْ فَأَصْلِحُوهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُلُوْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤﴾

10. Албатта, мұыминон бародари яқдигаранд; пас, миёни бародарон ошті барқарор кунед ва аз Аллоҳ таоло парво кунед; бoshад, ки мавриди раҳмат қарор гиред

11. Ҳаргиз набояд гурӯхе [аз шумо] гурӯхи дигареро масхара кунад; чи басо инон аз онон беҳтар бошанд; ва занон низ набояд занони дигарро масхара намоянд; чи басо инон аз онон бартар бошанд; ва аз яқдигар айбчүй накунед; ва яқдигарро бо лақабхо [-и зишт] хитоб накунед [ки ин кор мисдоқи нофармой аз авомири илоҳй аст]; ва бадтарин вижагй [барои як мусулмон] ин аст, ки пас аз имон овардан [фисқу] нофармой кунад; ва онон, ки тавба накунанд, [нисбат ба нафси хеш] ситамгоранд

12. Эй мұыминон, аз бисёре аз гумонҳои бад бипарҳезед; чаро ки бархе аз гумонҳо гуноҳ аст; ва дар бораи яқдигар таҷассусу ғайбат накунед; оё ҳеч як аз шумо дўст дорад, ки гўшти бародари мурдаашро бихўрад? [Ҳатман] Онро хуш надоред [ғайбат низ ба ҳамин зиштй аст]; аз Аллоҳ таоло парво кунед, ки Аллоҳ таоло тавбапазири меҳруbon аст

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوهُ  
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَقْوِا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦﴾

يَتَأْمَّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ  
مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا  
مَنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِّنْ نَسَاءٍ عَسَى  
أَنْ يَكُنَّ حَسْرًا مَّمْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُ  
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابِعُوا بِالْأَنْقَبِ  
يُنَسِّلُ الْأَسْمُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّبْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٧﴾

يَتَأْمَّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبَيْوْ  
كَثِيرًا مِّنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
إِثْمٌ وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحُبُّ أَحَدُكُمْ  
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَّتًا  
فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَتَقْوِا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَابٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

13. Эй мардум, мо шуморо аз [омезиши] марду зане офариdem ва ба چамоатхो ва қабилаҳои мухталиф тақсим кардем, то яқдигарро бозшиносед. Бе тардид, бузургвортарини шумо назди Аллоҳ таоло Парҳезкортарини шумост; ва Аллоҳ таоло [ба он чи мекунед] доно ва огоҳ аст

14. Аъроб [-и бодиянишин дар ҳузури паёмбар] гуфтанд: «Имон овардаем». [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: «Шумо имон наёвардаед; вале бигӯед: «Ислом овардаем»; ва ҳанӯз имон дар қалбҳоятон нуфуз накардааст. Агар аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат кунед, аз [подоши] аъмоли шумо ҳеч наҳоҳад кост. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзгору меҳрубон аст»

15. Муъминон [-и ҳақиқӣ] касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш имон овардаанд ва [лаҳзасе дар имонашон] тардид накарданд ва бо молу ҷонашон дар роҳи Аллоҳ таоло ба мубориза барҳостанд; инонанд, ки [дар эътиқод ва амал] садоқат доранд

16. [Эй паёмбар, ба бодиянишинон] Бигӯ: «Оё меҳоҳед, Аллоҳро аз дини хеш огоҳ кунед? Дар ҳоле ки Аллоҳ таоло ҳар чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст, медонад; ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе огоҳ аст»

يَأَيُّهَا أَنْتَ اِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

﴿١﴾

\* قَالَتِ الْأَغْرَابُ عَامَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِمُنَّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿٢﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ آذَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَسْمَوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿٣﴾

17. Оон бар ту миннат мениханд, ки ислом овардаанд; бигү: «Миннати исломи хеш бар ман нагузоред; балки агар [дар ошкор кардани имон] садоқат доред, ин Аллоҳ таоло аст, ки бар шумо миннат дорад, ки ба сўйи имон ҳидоятатон намудааст»

18. Бе тардид, Аллоҳ таоло асрори осмонҳо ва заминро медонад ва ба он чи мекунед, биност

يَمُّنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْأَمُوا قُلْ لَا  
تَمُّنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلْ أَللَّهُ يَعْلَمُ  
عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَلِكُمْ لِلْأَيَّمَنِ إِنْ  
كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿١٧﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ الْسَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

## Сураи Қоф ق

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Қоф]; савганд ба Қуръони арчманд [ки растохез омаданй аст]
2. Мушрикон аз ин ки хушдордиҳанде аз миёни худашон ба суроғашон омадааст, ибрози шигифтӣ меқунанд ва мегӯянд: «Мочарои ачибе аст
3. Он ҳангоме ки мурдем ва хок шудем [дубора барангехта хоҳем шуд?]. Ин бозгаште баид аст»
4. Бе тардид, зарроте, ки замин аз бадани онон мекоҳад, [ҳамаро] медонем; ва китобе нигоҳбон дар ихтиёр дорем [ки ҳарчи бар онон муқаддар гашта, дар он сабт аст]
5. Вақте ки [Қуръон, яъне каломи] ҳақ бар онон расид, такзибаш карданд; пас, дар ҳолати саргардонӣ [ва парешонӣ] ҳастанд [ва дар бораи Қуръон ҳайронанд]
6. Оё кофирон осмонро бар фарозашон наменигаранд, ки чи гуна онро барафроштем ва [ба зевари ситорагон] оростем ва орӣ аз [ҳар гуна] нуқсу халал аст?
7. Ва заминро густурдем ва кӯҳҳои собит дар он пай афкандем ва аз ҳар навъ гиёҳи зебо [шодиангезе] дар он рӯёнидем

﴿ وَالْفُرْقَانُ الْمَجِيدُ ﴾

بَلْ عَجِيبًا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ

عَجِيبٌ ﴿١﴾

أَعْذَا بِمَا نَعْلَمْ وَكُلَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْمٌ

بَعِيدٌ ﴿٢﴾

فَدَعَلَنَا مَا نَنْفُضُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ

وَعِنَّدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٣﴾

بَلْ كَذِبُوا بِالْحُقْقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي

أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٤﴾

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوَفَّهُمْ كَيْفَ

بَيَّنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٥﴾

وَالْأَرْضَ مَدَدَنَا وَأَقْيَنَا فِيهَا رَوَسِيٌّ

وَأَثْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجٍ بَهِيجٌ ﴿٦﴾

8. [Онҳоро офариDEM] То барои ҳар бандай тавбакор мучиби бинишу панд бошад

9. Ва аз осмон бороне пурбаракат фиристодем ва бо он боғҳо [-и мева] ва [мазореи] дона [ҳо]-и даравкарданӣ рӯёниDEM

10. Ва дараҳтони саркашидаи хурмо бо хушаҳои барҳамнишаста

11. Барои рӯзии бандагон; ба василаи он [борон] сарзамини ҳазонзада ва хушкро ҳаёт бахшиDEM; хурӯҷ аз қабрҳо [дар қиёMAT] низ ҳамин гуна аст

12. Пеш аз онон низ қавми Нуҳу аҳолии «Рас» [ҷоҳ] ва қавми Самуд [паёмбаронашонро] дурӯғгӯ шумурданд

13. Ва [ҳамчунин қавми] Оду Фиръавн ва қавми Лут

14. ва аҳолии «Айка» [қавми Шуайб] ва қавми «Туббаъ»; ҳар як [аз онон] паёмбарони [илоҳӣ]-ро дурӯғгӯ шумурданд; пас, ваъдаи азоби ман [бар онон] таҳаққуқ ёфт

15. Оё мо дар офариниши нахустин фуру мондем [то аз бозофаринии он очиз бошем]? [Ҳаргиз] Балки онон аз офариниши ҷадид дар [ҳайрат ва] тардиданд

16. Мо инсонро офариDEM ва аз васвасаҳои замираш огоҳем; ва аз шоҳрагаш ба ў наздиктарем

تَبْصِرَةً وَذُكْرٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿١﴾

وَزَرَلَنَا مِنْ أَلْسَمَاءِ مَاءَ مُبَرِّكًا فَأَنْبَتَنَا  
بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ أَخْصِيدٍ ﴿٢﴾

وَالنَّجْلَ بِاسِقْدَتِ لَهَا ظَلْعٌ تَضِيدٌ ﴿٣﴾

رَزْقًا لِلْعَيَادِ وَاحْيَانَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانًا  
كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿٤﴾

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَاصْحَبُ  
الْرَّئِسٌ وَنَمُودٌ ﴿٥﴾

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَأَخْوَنُ لُوطٌ ﴿٦﴾

وَاصْحَبُ الْأَيْكَةَ وَقَوْمٌ تَبَعَ كُلُّ  
كَذَبَ الرَّسُولَ فَحَقٌّ وَعَيْدٌ ﴿٧﴾

أَغَيَّبَنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي  
لَبِسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٨﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنْسَنَ وَتَعْلَمُ مَا  
تُوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَوَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ  
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿٩﴾

17. Вақте ду фаришта, ки бар самти росту чап муроқиб нишастаанд, [рафторашро] сабт мекунанд
18. Ҳар сухане, ки бар забон меоварад, дар канораш [фариштай] муроқибе омодааст
19. Сахтиҳои марг, ба ростӣ, даррасид. [Эй инсони ғофил] Ин ҳамон чизест, ки аз он мегурехтӣ
20. Ба [барои дувумин бор] дар «сур» дамида мешавад [ва қиёмат барпо мегардад]. Он рӯз [рӯзи таҳаққуқи] ваъда [-и азоб] аст
21. Ва ҳар кас дар ҳоле [ки ду фаришта ҳамроҳиаш мекунанд, ба арсаи маҳшар] меояд; яке роҳ менамоёнад ва дигаре [бар аъмолаш] гувоҳ аст
22. [Ба ў гулта мешавад:] «Ту аз ин [рӯз] дар ғафлат будӣ ва мо [бо азоби дузах] пардаи [ғафлат]-ро аз муқобилат бардоштем; акнун дидаат тезбин шудааст
23. [Фариштай] Ҳамнишини вай мегӯяд: «Ин ҳамон [номаи аъмоли ў] аст, ки назди ман омодааст»
24. [Аллоҳ таоло ба он ду фаришта хитоб мекунад:] «Ҳар ситезачӯи ҳақситезоро дар дузах бияфканед
25. [Ҳар] Монеи хайру мутачовиз ва бадгумонро
26. Ҳамон касе, ки дар канори Аллоҳ таоло маъбуди дигаре қарор медод. Ўро дар азобе саҳт бияфканед»

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْأَيْمَنِ وَعَنِ  
الْشَّمَائِلِ قَيْدٌ ﴿١٧﴾

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُّهُ رَقِيبٌ  
عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

وَجَاءَتْ سَكَرَةً الْمَوْتِ بِالْحُقْقِ ذَلِكَ مَا  
كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِدُ ﴿١٩﴾

وَفُتحَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآيِقٌ  
وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا  
فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ  
حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَنِيَ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ ﴿٢٤﴾

مَنَّاعَ لِلْخَيْرِ مُعَنِّدٌ مُّرِيبٌ ﴿٢٥﴾

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ظَاهِرًا  
فَأَلْعَيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

27. [Шайтони] Ҳамнишинаш мегӯяд: «Парвардигоро, ман ўро ба түгён накашидам, vale ӯ худ дар гумроҳии бепоёне буд»

28. [Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Дар пешгоҳи Ман ситеz накунед, ки пеш аз ин ба шумо ҳушдор дода будем

29. Фармони мучозот назди Ман тағиирпазир нест; ва Аллоҳ таоло [дар кайфару подош] ба бандагонаш ситам намекунад»

30. Рӯзе, ки ба дузах мегӯем: «Оё [аз ситамгарон] анбошташудай?». [Ва ӯ] Мегӯяд: «Оё беш аз ин ҳам ҳаст?»

31. [Дар он рӯз] Биҳиштро барои парҳезкорон пеш меоваранд [то неъматҳояшро] аз наздик [бубинанд]

32. [Ба онон гуфта мешавад:] «Ин ҳамон подошест, ки ба шумо ваъда дода мешуд, ки барои ҳар тавбакоре аст, ки [ба сӯйи Парвардигораш бозмегардад ва] пойбанд [ба паймону аҳкоми илоҳӣ] аст

33. Ҳамон касе, ки дар ниҳон аз [ҳашми Аллоҳи] раҳмон метарсад ва бо қалбе тавбакор [ба пешгоҳаш] бозмегардад

34. Бо саломат ба биҳишт дароед; ин аст рӯзи ҷовидонагӣ

35. Дар он ҷо ҳар чи бихоҳанд, дар ихтиёр доранд ва ҳатто бештар аз он низ дар ихтиёри мост

\* قَالَ قَرِيْبُهُ وَرَبَّنَا مَا أَطْعَنَاهُ  
وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

قَالَ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَنِي وَقَدْ قَدَّمْتُ  
إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَنِي وَمَا أَنَا بِظَلَالٍ  
لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

يَوْمَ نَثُولُ إِلَيْهِمْ هَلِ امْتَلَأَتِ وَتَثُولُ  
هَلْ مِنْ مَرِيدٍ ﴿٣٠﴾

وَأَرْلَقْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَقْبِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ  
حَفِيظٌ ﴿٣٢﴾

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ  
بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُلُودِ ﴿٣٤﴾

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَكُنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

36. Ва чи бисёр умматҳоеро, ки пеш аз мушрикони Макка ҳалок кардем, ки онон [ба маротиб] аз инҳо қавитар буданд; пас, дар гӯша ва канори шаҳрҳо ҷустуҷӯ карданд [ки бубинанд оё аз азобу ҳалокати барояшон] ҳеч паноҳ ва гурезгоҳе вучуд дорад

37. Бе гумон дар ин [сухан] барои соҳибдилон ё қасоне, ки бо ҳузур [-и қалб ба нидои тавҳид] гӯш фаро медиҳанд ва ҳушӯранд, андарз аст

38. Мо осмонҳо ва замин ва он чиро, ки миёни онҳост, дар шаш рӯз оғариDEM ва [ҳаргиз] ранҷу ҳастагӣ ба Мо нарасид

39. [Эй Паёмбар] Дар баробари суханони мушрикон шикебо бош; ва пеш аз баромадани офтоб ва қабл аз фуру шуданаш Парвардигоратро ба покӣ ситоиш кун [ва намоз бигузор]

40. Ва низ [дар посе] аз шаб ва пас аз ҳар намоз ўро ба покӣ ситоиш кун

41. Ва [эй Паёмбар] он гоҳ ки мунодӣ [-и қиёмат] аз маконе наздик нидо медиҳад, гӯш фародор

42. Рӯзе, ки ҳамагон бонги саҳмноки растохеазро ба ҳақ мешунаванд, [он рӯз] рӯзи хуруҷ [аз гурҳо] аст

43. Моем, ки ҳаёт мебахшем ва марг медиҳем; ва бозгашт [-и ҳамагон] ба сӯйи Мост

وَكُنْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ  
مِنْهُمْ بَطَشًا فَتَقْبِيْعًا فِي الْبَلْدِ هَلْ مِنْ  
مَّيِّصٌ ﴿٣٦﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَمْ كَانَ لَهُ وَقَاتٌ  
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا فِي سَيَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا  
لُعُوبٌ ﴿٣٨﴾

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  
رَبِّكَ قَبْلَ ظُلُمَوْعَ النَّسْمَسِ وَقَبْلَ  
الْأَغْرُوبِ ﴿٣٩﴾

وَمِنَ الْأَلَيْلِ فَسِّبِحْهُ وَأَدْبَرْ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

وَاسْتَعِنْ بِيَوْمِ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ  
قَرِيبٌ ﴿٤١﴾

يَوْمَ يَسْعَوْنَ أَصْبَحَهُ بِالْحُكْمِ ذَلِكَ  
يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمْبِثُ وَإِلَيْنَا  
الْمَحِيرُ ﴿٤٣﴾

44. Рӯзе, ки замин аз [фарози] онон шикофта мешавад, инсонҳо шитобон [берун меоянд]. Ин эхзоре аст, ки барои Мо осон аст

45. Мо ба он чи [кофирон] мегӯянд, донотарем; ва ту [эй Паёмбар] бар онон мусаллат нестӣ [ки бихоҳӣ ба имон овардан водорашон кунӣ]; пас, касеро, ки аз азоб [ва ҳушдори] Ман метарсад, ба [vasilaи] Қуръон андарз бидех

يَوْمَ نَشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَلِكَ

حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٥﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ

عَلَيْهِمْ بِحَبَارٍ فَذَكِّرْ بِالْفُرْءَانِ مَنْ

يَخَافُ وَعَبِدَ ﴿٤٦﴾

## Сураи Зориёт الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Савганд ба бодҳои хокафшон</p> <p>2. Ва савганд ба абрҳои сангинбор</p> <p>3. Ва савганд ба киштиҳои сабуксайр</p> <p>4. Ва савганд ба фариштагон, ки умури илоҳиро [миёни мардум] тақсим мекунанд</p> <p>5. Ки он чӣ ба шумо [дар мавриди подош ва азоб] ваъда дода шуда, ҳақиқат дорад</p> <p>6. Ва [рӯзи] ҷазо, ҳатман, ба вуқӯй мепайвандад</p> <p>7. Савганд ба осмон, ки [бо ситорагон ороста шуда ва гӯй] дорои роҳҳост</p> <p>8. Ки шумо [дар мавриди Паёмбару Қуръон] ихтилофи назар доред</p> <p>9. Ҳар ки [аз роҳи ҳақ] бозгардонда шавад, аз [имон ба] Паёмбар ва Қуръон низ бозгардонда хоҳад шуд</p> <p>10. Марғ [ва лаънат] бар дурӯғӯён!</p> <p>11. Ҳамон қасоне, ки дар вартай ҷаҳл ғофиланд</p> <p>12. Онон [пайваста ва аз рӯйи инкор] мепурсанд: «Рӯзи ҷазо чи замоне аст?»</p> | <p style="text-align: right;">وَاللَّٰهُ يَعْلَمُ مَا ذَرَوْا ﴿١﴾</p> <p style="text-align: right;">فَالْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَرَأَ ﴿٢﴾</p> <p style="text-align: right;">فَالْجَنَّةُ يُسَرَّا ﴿٣﴾</p> <p style="text-align: right;">فَالْمَسِّيْحَ الْمَكْرُوْهَ أَمْرًا ﴿٤﴾</p> <p style="text-align: right;">إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ﴿٥﴾</p> <p style="text-align: right;">وَإِنَّ الَّٰهِيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾</p> <p style="text-align: right;">وَالسَّمَاءُ ذَاتٌ أَنْجَابٌ ﴿٧﴾</p> <p style="text-align: right;">إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾</p> <p style="text-align: right;">يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَاكَ ﴿٩﴾</p> <p style="text-align: right;">فُتَّلَ الْحَرَصُونَ ﴿١٠﴾</p> <p style="text-align: right;">الَّذِينَ هُمْ فِي عَمَرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾</p> <p style="text-align: right;">يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الْلَّٰهِيْنِ ﴿١٢﴾</p> |
|---|---|

13. Ҳамон рўзе аст, ки ба оташ мұчозот мешаванд
14. [Ва ба онон гуфта мешавад:] «Азоби худро бичашед; ин ҳамон оташест, ки ба шитоб меҳостед»
15. [Дар рўзи қиёмат] Мусалламан, пархезкорон дар боғхое [аз биҳишт] ва [канори] қашмасорҳо ба сар мебаранд
16. Он чи Парвардигорашон ба онон ато кардааст, дарёфт медоранд; зеро дар [зиндагии] гузашта нақуқор будаанд
17. Онон андаке аз шабро меҳуфтанд [ва бақияро ба намоз ва ниёиш машғул буданд]
18. Ва саҳаргоҳон омурзиш меҳостанд
19. Ва дар амволашон барои соил ва маҳрум ҳаққе [муайян аз садақа ва закот] буд
20. Дар замин нишонаҳо [-и қудрати илоҳӣ] барои аҳли яқин падидор аст
21. ва дар вучуди худатон; оё намебинед?
22. Ва ризқу рўзиатон ва он чӣ [аз кайфару подош ва хайру шар, ки] ба шумо ваъда дода мешавад, дар осмон аст
23. Пас савганд ба Парвардигори осмону замин, ки ваъда [-и қиёмат ва подош ва азоб] ҳамчун сухан гуфтанатон ҳақиқӣ ва қатъӣ аст

يَوْمَ هُمْ عَلَى الْأَنَارِ يُقْتَسِّونَ ١٣  
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ  
بِهِ سَتَعْجِلُونَ ١٤  
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ١٥  
إِعْلَمُ بِمَا إِنْتُمْ رُبُّهُمْ إِنَّهُمْ  
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦  
كَانُوا قَبْلًا مِنْ أَلَيْلٍ مَا  
يَهْجَعُونَ ١٧  
وَبِالْأَسْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨  
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّاءِلِ  
وَالْمُحْرُومِ ١٩  
وَفِي الْأَرْضِ إِعْلَمُ لِلْمُوقِنِينَ ٢٠  
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢١  
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا  
تُوعَدُونَ ٢٢  
فَوَرَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌ  
مَثْلُ مَا أَنْتُمْ تَنْطَلِقُونَ ٢٣

24. [Эй Паёмбар] Оё достони меҳмонони гиромии Иброҳим ба ту расидааст?

25. Чун бар ў ворид шуданд ва салом гуфтанд, ў гуфт: «Салом» [ва зери лаб гуфт:] «Гурӯҳе ношиносанд»

26. Он гоҳ назди хонаводай худ рафт ва [гӯшти бирёни] гӯсолаи фарбехе [барои пазирой] овард

27. [Ў ғизоро] Назди онон гузашт ва [чанд лаҳза баъд] гуфт: «Оё намехӯред?»

28. [Пас, чун даст ба ғизо назаданд] Аз онон эҳсоси тарс кард; гуфтанд: «Натарс [мо фариштаем]; ва ўро ба [таваллуди] писари доно башорат доданд

29. Ҳамсараваш бо фарёд [-у шигифти] пеш омад ва дар ҳоле ки ба рӯйи худ мезад, гуфт: «Пиразани нозо [фарзанд мезояд]?

30. [Фариштагон] гуфтанд: «Парвардигорат чунин фармудааст; ва бе гумон, Ў ҳакиму доност»

31. [Иброҳим] Гуфт: «Эй фариштагон [- и Аллоҳ таоло], кору маъмурияти шумо чист?»

32. [Фариштагон] Гуфтанд: «Мо барои [мучозоти] қавме мұчрим [ва гунаҳкор] фиристода шудаэм

هُلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ  
أَمُّ الْمُكْرَمَينَ

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا قَالَ  
سَلَّمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ

فَرَأَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ  
سَمِينٌ

فَقَرَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا  
تَأْكُلُونَ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا  
تَحْنَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

فَأَقْبَلَتْ أُمْرَأَتُهُ فِي صَرَرَةٍ فَصَكَّثَ  
وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ  
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

\* قَالَ فَمَا حَظِيْكُمْ بِيَهَا  
الْمُرْسَلُونَ

قَالُوا إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ  
مُّجْرِمِينَ

33. То сангхое аз гил [-и сахтшуда] бар сарашон фуру борем

لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ حِجَارَةً مِنْ

طِينٍ ﴿٣٤﴾

34. [Сангхое] Ки назди Парвардигорат барои исрофкорон нишон гузошта шудааст

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٥﴾

35. Пас, муъминонеро, ки дар он [шахрҳои қавми Лут] буданд, [пеш аз нузули азоб] берун овардем

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

36. Вале фақат як хонаводаро ёфтем, ки [нисбат ба авомири илоҳӣ] таслим буданд

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مَّا

الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٧﴾

37. Ва дар он [шахрҳо] барои мардуме, ки аз азоби дарднок [-и илоҳӣ] тарс доранд, нишонае равshan бар чой гузоштем

وَتَرَكْنَا فِيهَا أَيْةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾

38. Дар [достони] Мӯсо [низ нишона ва ибратест]; он гоҳ ки ўро бо далеле равshan назди Фиръавн фиристодем

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ

بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾

39. Вале [Фиръавн] бо такя бар қудраташ [ҳақро] напазируфт ва гуфт: [«Ин мард ё] Ҷодугар аст ё девона»

فَتَوَلَّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ

مَجْنُونٌ ﴿٤٠﴾

40. Ўро ҳамроҳ бо сипоҳиёнаш гирифтем ва ба дарё афкандем [ва ҳалок кардем]; дар ҳоле ки [дар лаҳзаи марг худро ба хотири нофармонӣ ва куфраш] сарзаниш мекард

فَأَخَذْنَاهُ وَجْهُهُ وَقَبَدَنَاهُمْ فِي

الْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤١﴾

41. Дар [достони қавми] Од [низ дарси ибратест]; он гоҳ ки тундбоде бе хайру баракат бар онон фиристодем

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِّيحَ

الْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾

42. [Тундбоде] Ки бар ҳар чиз вазид, хоку хошокаш кард

مَا تَنْدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا

جَعَلَنَّهُ كَأَلَّرَّ مِيمِ  
﴿٤٢﴾

43. Дар [достони қавми] Самуд [низ дарси ибрате аст] он гоҳ ки [тавассути паёмбарашон Солех] ба онон гуфта шуд: «Андаke [аз лаззатҳои зиндагӣ] баҳраманд шавед [ки танҳо се рӯз фурсат доред]»

وَفِي شَمُودٍ إِذْ قَبِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّىٰ

حِينٍ  
﴿٤٣﴾

44. Онон аз фармони

Парвардигорашон сарпечӣ карданд; пас, дар ҳоле ки [ба ҷашми худ азобро] медиданд, соиқа ононро фаро гирифт

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْتُهُمْ

الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظَرُونَ  
﴿٤٤﴾

45. [Чунон бар замин афтоданд, ки] На тавони бархостан [ва гурез] доштанд ва на ёри дифоъ

فَمَا أَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا

مُنْتَصِرِينَ  
﴿٤٥﴾

46. Пеш аз он қавми Нуҳро, ки гурӯҳе нофармон буданд [ҳалок кардем]

وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا

قَوْمًا فَاسِقِينَ  
﴿٤٦﴾

47. Мо осмонро ба тавон [-и худ] бино ниходем ва ҳамвора онро вусъат мебахшем

وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا يَأْيُدِيدُ وَإِنَّا

لَمُوسِعُونَ  
﴿٤٧﴾

48. Ва заминро [барои зиндагӣ] густурдем ва чи нек густуронандае ҳастем!

وَالْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَنِعْمَ

الْمَهْدُونَ  
﴿٤٨﴾

49. Ва ҳама чизро ба сурати завҷ [чуфт] оғариDEM; бошад, ки [таваҷҷуҳ кунед ва] панд гиред

وَمَنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
﴿٤٩﴾

50. [Эй Паёмбар, ба мардум бигӯ:] «Пас, ба сӯи Аллоҳ таоло биштобед, ки ман аз ҷониби ӯ барои шумо ҳушдордиҳандае ошкорам

فَقَرُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ

مُبِينٌ  
﴿٥٠﴾

51. Ва дар канори Аллоҳ таоло маъбуди дигаре қарор надиҳед, яқинан, ман аз [чониби] Ў барои шумо ҳушдордиҳандае ошкорам»

52. Ҳар паёмбаре, ки бар пешиниёнашон мабъус шуд, ҳамин гуна гуфтанд: «[Ў ё] Чодугар аст ё дёвона»

53. Оё яқдигарро ба ин [куфру такзиб] супориш карда буданд? На, балки мардуме саркаш буданд

54. Пас, [эй паёмбар] аз онон рӯй бигардон, ки ту [ба хотири куфри онон] ҳаргиз сазовори сарзаниш нестӣ

55. Ва [пайваста ба онон] тазаккур бидех, ки, ҳатман, тазаккур барои муъминон судбахш аст

56. Ва чинну инсро фақат барои ин оғаридаам, ки Маро ибодат кунанд [ва аз бандагии дигарон сар боз зананд]

57. На аз онон рӯзӣ меҳоҳам, на ин ки Маро хӯрок диҳанд

58. [Зоро] Аллоҳ таоло аст, ки рӯзирасони неруманд ва барқарор аст

59. Ситамгорон [-и мушрик низ] ҳамчун ёрон [-и гузашта]-и хеш саҳме аз азоб доранд; пас, ба шитоб [онро] аз Ман наҳоҳанд

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الَّهِ إِلَهًاٰءَاخَرَ إِلَيْ  
كُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
مَنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ  
مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ  
طَاغِيونَ ﴿٥٣﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمُلْوِيمٍ ﴿٥٤﴾

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الَّذِي كَرِيَ تَنْفُعُ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

وَمَا خَلَقْتُ الْحَيْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا  
لِيَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ  
أَنْ يُظْعَمُونَ ﴿٥٧﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَّازُافُ ذُو الْقُوَّةِ  
الْمَتَّيْنُ ﴿٥٨﴾

فَإِنَّ لِلَّهِيَّ طَلَمُوا ذُوبَانَ مِثْلَ  
ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا  
يَسْتَعِجِلُونَ ﴿٥٩﴾

60. Пас,вой бар кофирон аз [азоби]  
рўзи мавъудашон!

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَمَرُواْ مِنْ يَوْمِهِمْ  
أَلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

## Сураи Тур الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |   |   |
|---|---|
| 1. Савганд ба күхи Тур  | وَالظُّورٍ ﴿١﴾                                      |
| 2. ва савганд ба китоби навишташуда   | وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ﴿٢﴾                              |
| 3. Дар саҳифаҳои кушуда   | فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴿٣﴾                             |
| 4. Ва савганд ба «Байту-л-маъмур» [ки фариштагон дар он ба ибодати Парвардигор машғуланд] | وَالْبَيْتِ الْمَعْوُرِ ﴿٤﴾                         |
| 5. Ва савганд ба [осмони баланд ҳамон] сақфи барафрошта [бар замин]                       | وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾                        |
| 6. Ва савганд ба дарёи оганда [аз об]   | وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾                        |
| 7. Ки бе тардид, азоби Парвардигорат ба вуқӯъ хоҳад пайваст                               | إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقَعٌ ﴿٧﴾                  |
| 8. Ва ҳеч боздорандае онро бознадорад   | مَا لَهُ وَمِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾                         |
| 9. Рӯзе, ки осмон ба саҳти дар ҷунбиш ва изтироб афтад                                    | يَوْمَ تَمُورُ أَلْسَمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾              |
| 10. Ва кӯҳҳо ба ҳаракате шадид равон шаванд   | وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾                   |
| 11. Дар он рӯз вой ба ҳоли такзибунандагон  | فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذِ الْمُكَدَّبِينَ ﴿١١﴾           |
| 12. Ҳамон қасоне, ки дар беҳудагӯй саргарми бозианд                                       | الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾          |
| 13. Рӯзе, ки бо хушунат ба сӯйи оташи дузах ронда мешаванд                                | يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى تَارِ جَهَنَّمَ دَعَّاً ﴿١٣﴾ |

14. [Ба онон гуфта мешавад] «Ин [ҳамон] оташест, ки онро дурӯғ мепиндоштед

15. Оё ин [оташу азоби] ҷодуст ё [ҳанӯз ҳам онро] намебинед?

16. Ба оташ дароед [ва бисӯзед], ки шикебой ва ношикебоии шумо [дар баробари шуълаҳои сӯзонаш] бароятон яксон аст; танҳо дар баробари он чи кардаед, мӯчозот мешавед»

17. Ба ростӣ, ки парҳезкорон дар боғҳои биҳишт дар нозу неъматанд

18. Ва аз бахшишҳои [бедареғи]  
Парвардигорашибон ва аз ин ки аз азоби дузах нигоҳашон доштааст,  
шодмонанд

19. [Ба онон гуфта мешавад] «Ба подоши кирдоратон [дар дунё инак] гуворо биҳӯред ва биошомед»

20. Дар ҳоле ки бар таҳтҳое радифшуда такя задаанд ва ҳурони ғизолчашмро ба ҳамсарии онон дармеоварем

21. Муъминоне, ки фарзандонашон дар имон пайрави онон буданд,  
фарзандонашонро [низ дар биҳишт] ба онон мулҳақ ҳоҳем кард ва аз [подоши] амалашон заррае намекоҳем; чаро ки [сарнавишти] ҳар кас дар гарави дастоварди худи ўст

هَذِهِ أَنَّا رُّوْحٌ أَنْتَ كُنْتُمْ بِهَا

نُكَيْدِبُونَ ﴿١٦﴾

أَفْسِحْرُ هَذِهِ آمَّ أَنْتُمْ لَا

تُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

أَصْلَوْمَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزِئُونَ مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٌ ﴿١٩﴾

فَكَهِينَ بِمَا ءَانَتْهُمْ رَبُّهُمْ وَرَقْبُهُمْ

رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴿٢٠﴾

كُلُّوْ وَأَشْرَبُوا هَنِيَّةًا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

مُشَكِّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ

وَزَرَّ جَنَّتِهِمْ بِحُورِ عَيْنٍ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ مَاءَنُوا وَأَتَّبَعُتُمْ دُرَيْتُهُمْ

بِلَيْمَنِ الْحُقْنَى بِهِمْ دُرَيْتُهُمْ وَمَا

أَشْتَهِمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ

أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٣﴾

22. [Дар биҳишт аз] Ҳар навъ мева ва гүште, ки бихоҳанд, пайдарпай дар дастрасашон қарор медиҳем.

23. Дар он чо ҷомҳои шаробе аз дасти яқдигар мегиранд, ки на муҷиби бехудагӯй аст ва на гуноҳ;

24. Ва навҷавононе [ки барои хидмат] перомунашон дар рафту омаданд, гӯй [аз зебой ва сапедрӯй] ҳамчун марвориде дар садаф ҳастанд

25. [Биҳиштиён] Ба яқдигар рӯ меоваранд ва аз [дунё ва аҳволи гузаштаи] худ суол мекунанд

26. Мегӯянд: «Мо дар дунё дар хонаводаи худ [аз азоби илоҳӣ] метарсидем

27. Аллоҳ таоло [бо неъмти ислом] бар мо миннат ниҳод ва аз азоби сӯзон [-и дузах] ҳифзамон кард

28. Мо дар зиндагии дунё ҳамвора Ӯро [парастиш мекардем ва ба рубубият] меҳондем. Бе тардид, Ӯ нақукору меҳрубон аст

29. Пас, [эй Паёмбар, бо оёти Қуръон ба мардум] андарз бидех, ки ба лутфи Парвардигорат [ту бар хилоғи иддаои коғирон] на коҳинӣ ва на маҷнун

30. Оё мегӯянд: «[Муҳаммад] Шоирест, ки мунтазирем, то маргаш фаро расад [ва аз суханонаш раҳоӣ ёбем]?»

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمٍ مَّا  
يَشْتَهُونَ ﴿٢٦﴾

يَنَنْرَعُونَ فِيهَا كَأسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا  
وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٧﴾

\* وَيَظْلُفُ عَنْهُمْ غَلْمَانٌ لَّهُمْ  
كَآئِنَّهُمْ لَوْلُ مَمْكُونُ ﴿٢٨﴾

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
يَسْأَلُونَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا  
مُسْفِقِينَ ﴿٣٠﴾

فَمَنْ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ  
السَّمُومِ ﴿٣١﴾

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَّدْعُوهُ إِنَّهُ وَهُوَ  
الْبَرُ الرَّاجِيمُ ﴿٣٢﴾

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ  
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٣٣﴾

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَصُ بِهِ  
رَبِّ الْمُنْوِنِ ﴿٣٤﴾

31. Бигү: «Мунтазир [-и марги ман] бошед; ман низ бо шумо мунтазир хоҳам монд [то азобатонро ба чашм бинам]»

32. Оё ақлхояшон ба [баёни] ин [суханони ботил] хукм мекунад, ё [асосан] мардуме саркаш ҳастанд?

33. Оё мегўянд: «[Мұхаммад] Қуръонро қаъл кардааст?». [Харгиз чунин нест] Балки [ғарқ дар тақаббуранд, ки] имон намеоваранд

34. Агар рост мегўянд, сухане монанди он биёваранд

35. Оё онон аз ҳеч офарида шудаанд ё худ оফаринандаи хешанд?

36. Оё онон осмонҳо ва заминро офаридаанд? [На] Балки онон яқин надоранд [ки Аллоҳ таоло офоринандаи мутлақ аст]

37. Оё ганчинаҳои [неъмат ва ҳидояти] Парвардигорат назди эшон аст? Оё [бар ҳама чиз] тасаллут доранд?

38. Оё нардбоне доранд, ки ба василаи он [гуфтори фариштагони ваҳиро] мешунаванд? Пас, ҳар ки шунидааст, бояд далеле равшан биёварад

39. Оё Аллоҳ таоло фарзандони духтар дорад ва шумо писар?

فُلْ تَرَبَّصُواْ فِيٰنِي مَعَكُمْ مِنْ

أَلْمُتَّبِصِينَ ﴿٣﴾

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ

قَوْمٌ طَاغِونَ ﴿٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وَبَلْ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

فَإِنَّا ثُوْبَانٌ إِحْدَى ثِمَلَةٍ إِنْ كَانُواْ

صَدِيقِينَ ﴿٦﴾

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ

الْخَالِقُونَ ﴿٧﴾

أَمْ حَلَقُواْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا

يُوقِنُونَ ﴿٨﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ حَزَّاً إِنْ رَبِّكَ أَمْ هُمْ

الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٩﴾

أَمْ لَهُمْ سُلْطَنٌ يَسْتَعِذُونَ فِيهِ قَلِيلٌ

مُسْتَعِذُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

أَمْ لَهُ الْبَنِينُ وَلَكُمُ الْأَبْنُونَ ﴿١١﴾

40. [Эй паёмбар] Оё аз онон подоше дархост мекунй, ки [аз пардохташ дар ранчанд ва харчаш] барояшон [гарону] сангин аст?

41. Оё аз илми ғайб огоҳанд ва [хабарҳои ниҳонро] менависанд?

42. Оё қасди найранг[ва нақшай палиде бароят] доранд? Вале кофирон худ гирифтори найранг [ва тадбири илоҳӣ] ҳастанд

43. Оё онон маъбуде ғайр аз Аллоҳ таоло доранд? Аллоҳ таоло аз он чи бо ӯ шарик қарор медиҳанд, поку мунаzzах аст

44. [Ин кофирон, ҳатто] Агар порае аз осмонро низ дар ҳоли суқут бубинанд, [боз ҳам имон намеоваранд ва] мегӯянд: «Абре мутароким аст»

45. Пас, ононро [ба ҳоли худ] раҳо кун, то бо рӯзи мавъудашон, ки [бо нахустин дамиданি сур] мадхуши марғ мегарданд, мувочех шаванд

46. Рӯзе, ки найрангашон судманд наҳоҳад буд ва [аз ҳеч сӯ] ёрӣ намешаванд

47. Ситамгорон [дар дунё низ ба дасти мӯминон] ба азоби дигаре гирифтор ҳоҳанд шуд; вале бештарашон намедонанд

أَمْ سَكَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرِمٍ  
مُتَقْلِلُونَ ﴿٤٥﴾

أَمْ عِنْدُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ  
يَكُنُّ بُوْنَ ﴿٤٦﴾

أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا  
هُمُ الْمُكَيْدُونَ ﴿٤٧﴾

أَمْ أَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهُ  
عَمَّا يُنْتَكُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِنْ يَرْوُا كِسْفًا مِنْ السَّمَاءِ  
سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابَ مَرْكُومٍ ﴿٤٩﴾

فَدَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي  
فِيهِ يُصْعَفُونَ ﴿٥٠﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا  
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٥١﴾

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُورٌ  
ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

48. [Эй Паёмбар] Дар баробари ҳукми Парвардигорат шикебо бош; зеро ту таҳти назар ва ҳифозати Мой; ва ҳангоме ки [аз хоб ё ба қасди ибодат] бармехезӣ, Парвардигоратро ба покӣ ситоиш кун

49. Ва низ [дар посө] аз шаб Ӯро ситоиш кун [ва намоз бигузор] ва ба ҳангоми нопадид шудани ситорагон [дар сапедадам низ намози субҳ бигузор]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ  
إِلَّا عُيْنَتَا وَسَيْحُّ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ حِينَ

تَقُومُ ﴿٤٨﴾

وَمَنْ أَلَّى لِفَسَيْحَهُ وَإِذْبَرَ

أَنْجُوم ﴿٤٩﴾

## Сураи Начм النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба ситора, он гоҳ ки нопадид шавад
2. Ки ёри шумо [Мұхаммад] ҳаргиз гүмроҳ нашуда ва ба роҳи табоҳе наафтодааст
3. Ва аз рўйи ҳавои нафс сухан намегўяд
4. [Ин Қуръон] Ваҳй [-и илоҳӣ] аст, ки [ба ў] илқо мешавад. Ин [Қуръон] ҷуз панд барои ҷаҳониён [инсон ва ҷин] нест
5. [Ҷабраил, ки фариштае аст] Пуртавон таълимаш додааст
6. [Ҳамон фариштаи] Хушманзаре, ки [бо ҷехраи ҳақиқиаш дар баробари Паёмбар] истод
7. Дар ҳоле ки ў дар уфуқи боло [дар осмон] қарор дошт
8. Сипас [Ҷабраил] наздик шуд; ва наздиктар
9. Пас, [фосилаи ў бо Паёмбар] ба андозаи тӯли ду камон камтар буд
10. Он гоҳ [он фариштаи бузургвор] он чиро, ки бояд ба бандай Аллоҳ таоло ваҳй мекард, ваҳй намуд
11. Он чиро, ки [паёмбар] дид, қалбаш дурӯғ напиндошт

وَالْتَّجُم إِذَا هَوَى ①

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ②

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ③

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ④

عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ⑤

ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَى ⑥

وَهُوَ بِالْأَقْوِي أَعْنَى ⑦

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ⑧

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ⑨

فَأَوْحَى إِلَيْهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ⑩

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ⑪

12. Оё бо ў дар бораи он чи мебинад, мучодала мекунед?

أَفَتُمْرُونَهُ وَعَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾

13. Дар ҳақиқат, паёмбар як бори дигар низ он фариштаро [ба сурати комил] мушоҳида карда буд

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾

14. Дар канори [дараҳти бузург] «Сидрату-л-мунтаҳо» [дар осмони ҳафтум]

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾

15. ки оромишгоҳи биҳишт ҳамон чост

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

16. Он гоҳ ки ҳолате он дараҳтро пӯшонида буд

إِذْ يَعْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿١٦﴾

17. Чашми [паёмбар ба чапу рост] мунҳариф нашуд ва [аз ҳад] тачовуз накард

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

18. Ба ростӣ, ки ў бархе аз бузургтарин нишонаҳои Парвардигорашро [дар он ҷо] мушоҳида кард

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَائِدَتِ رَبِّهِ

الْكُبُرَىٰ ﴿١٨﴾

19. [Эй мушрикон] Оё «Лот»-у «Уззо»-ро дидаед?

أَفَرَعَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَرَىٰ ﴿١٩﴾

20. Ва «Маннот» он савумин [бути беарзиш]-ро? [Оё ҳеч суду зиёне ба шумо мерасонанд?]

وَمَنَّأَةُ الْكَالِمَةِ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

21. Оё [иддао мекунед, ки] фарзанди писар барои шумост ва духтар барои Аллоҳ таоло?

أَلَّا كُمُ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْشَىٰ ﴿٢١﴾

22. Дар ин сурат, тақсиме ноодилона аст

تِلْكُ إِذَا قِسْمَةً ضَيَّرَىٰ ﴿٢٢﴾

23. Ин бутхо фақат исмхое [бемаъно] ҳастанд, ки худ ва падаронатон бо онҳо [маъбудҳои дурӯғини худро] ном ниҳодаед ва Аллоҳ таоло ҳеч далеле [бар ҳаққонияти ин кор] нозил накардааст. [Мушрикон дар эътиқодоташон] Фақат пайрави гумону хостаҳои дили хешанд; ҳол он ки [мучиботи] ҳидоят аз ҷониби Парвардигорашон бар онон расидааст

24. Оё инсон ҳар чи [аз шафоати ин маъбудони ботил] орзу қунад, барояш мусассар аст?

25. Дунё ва охират аз они Аллоҳ аст [ва ба ҳар кас, ҳар чиро салоҳ бидонад мебахшад]

26. Чи бисёр фариштагоне, ки дар осмонҳо ҳастанд, ки шафоаташон ба ҳеч ваҳҳ судманд наҳоҳад буд; магар пас аз он ки Аллоҳ таоло барои ҳар ки бихоҳад ва хушнуд бошад, ичозат дидҳад

27. Касоне, ки ба охират бовар надоранд, бар фариштагони илоҳӣ номи духтар мегузоранд [ва ононро духтарони Аллоҳ таоло медонанд]

28. Онон дар мавриди ин амр [комилан] беиттилоанд [ва] фақат аз ҳадсу гумон пайравӣ мекунанд; дар ҳоле ки барои [шинохти] ҳақиқат гумон кофӣ нест

إِنْ هُنَّ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيَتُوهَا أَنْتُمْ  
وَإِبَاؤكُمْ مَا آنَزَ اللَّهُ بِهَا مِنْ  
سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّعِونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا  
تَهْوِي أَلْفَنْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ  
رَّبِّهِمُ الْهَدَىٰ ﴿٢٣﴾

أَمْ لِلْإِنْسَنِ مَا تَنَوَّى ﴿٢٤﴾

فَلَلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

\*وَكَمْ مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَأَ  
تُغْنِي شَلَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيَرْضِيَ ﴿٢٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
لَيَسِّمُونَ الْمُلْكَيَّةَ نَسْمِيَّةَ  
الْأَنْثَى ﴿٢٧﴾

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٌ إِنْ يَتَّعِنُونَ  
إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مَنْ  
الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

29. Пас, [эй Паёмбар] ту низ аз касе, ки аз ёди Мо рўй гардонида ва фақат [лаззатҳои] зиндагии дунёро меҳоҳад, рўй бартоб

30. Нихояти дарку фаҳмашон ҳамин аст. Бе тардид, Парвардигорат ба ҳоли касоне, ки аз роҳи Ў мунҳариф шудаанд огоҳтар аст; ва низ ба ҳоли роҳёфтагон

31. Ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст, [роҳи хайру шарро ба инсон ироа кард] то бадкоронро дар баробари рафторашон кайфар дихад ва нақуoronро [бо неъматҳои биҳишт] подоши нақу ато намояд

32. Ҳамон касоне, ки аз гуноҳони кабира ва корҳои зишту бешармона дурӣ мекунанд; магар лағжишҳои камаҳамият [ва гуноҳони сафира, ки ботавба ва ибодат бахшида мешаванд], ки омурзиши Парвардигорат густурда аст; аз ҳамон дам, ки шуморо аз замин падид овард ва он гоҳ ки ба сурати ҷанин дар шиками модаронатон будед, ба [табиати] шумо огоҳтар [аз худатон] аст; пас, худситой нақунед, ки Ў ба ҳоли парҳезкорон донотар аст

33. Оё он касеро, ки [аз ҳақ] рўй бартофт, дидай?

34. Ва андаке инфоқ кард ва [сипас] худдорӣ намуд

35. Оё илми ғайб дорад ва [ояндаро] мебинад?

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا  
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّنَا  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى ﴿٣٠﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوْا بِهَا  
عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا  
بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

الَّذِينَ يَحْتَنِيُونَ كَبِيرُ الْإِيمَانِ  
وَالْقَوْحِيشُ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ  
وَاسْعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ  
أَذْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ  
أَجِئْتُمْ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا  
تُرْكُوْنَ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
أَنْتَقَى ﴿٣٢﴾

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ  
﴿٣٣﴾

وَأَعْطِنِي قَلِيلًا وَأَكْثَدَى ﴿٣٤﴾

أَعْنَدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى  
﴿٣٥﴾

36. Оё бохабар нашудааст аз матолиби китоби осмонии Mўсо

أَمْ لَمْ يُتَبَّأِ بِمَا فِي صُحُفٍ

﴿٣٦﴾ مُوسَىٰ

37. ва [таълимоти] Иброҳим, ки ҳаққи [рисолат ва бандагии Mo]-ро ба тамомӣ адо кард?

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَىٰ

38. Ки ҳеч гунаҳгоре бори гуноҳи дигареро бар дӯш наҳоҳад кашид

أَلَا تَرُوا زَرَهُ وَزَرَ أُخْرَىٰ

39. Ва ин ки инсон фақат самараи талош [-у нияти] худро хоҳад дошт

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

40. Ва ин ки бе гумон талоши ў [дар муҳосибаи аъмолаш дар рӯзи қиёмат] манзур хоҳад шуд

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

41. Он гоҳ подошашро ба тамомӣ хоҳанд дод

ثُمَّ يُحْيِنُهُ أَلْجَازَاءُ الْأَوَّلُ وَقَىٰ

42. Ва ин ки бозгашт [-и ҳамаи умур] ба сӯйи Парвардигори туст

وَأَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

43. Ва Ўст, ки механдонад ва мегирёнад

وَأَنَّهُرُ هُوَ أَصْحَاحُكَ وَأَنْبَكَىٰ

44. Ва Ўст, ки мемиронад ва [дар охират] зинда мекунад

وَأَنَّهُرُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

45. Ва ҳам Ўст, ки завчи нару модаро меофарад,

وَأَنَّهُرُ خَلَقَ الْزَوْجَيْنِ الَّذِكْرَ

وَالْأُنْثَىٰ

46. аз нутфае, ки [дар раҳим] рехта мешавад

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْئِنَ

47. ва падид овардан дубораи онҳо [дар қиёмат низ бар уҳдаи] Аллоҳ таоло аст

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْأُخْرَىٰ

48. Ва Ўст, ки [шуморо] бениёз мекунад ва сармоя мебахшад

وَأَنَّهُرُ هُوَ أَخْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

49. Ва Ўст, ки Парвардигори [ситораи] «Шиъро» аст
50. Ва Ўст, ки қавми Одро дар гузашта ҳалок кард
51. Ва қавми Самудро [низ нобуд кард] ва [хеч як аз ононро] боқӣ нагузошт
52. Ва қавми Нуҳро, ки ситамгортар ва саркаштар буданд, пеш аз он [ҳалок намуд]
53. Ва шаҳрҳои зерурӯшуда [-и қавми Лут]-ро дар ҳам қӯбид
54. Ва ононро [бо азобе фарогир] – чунон ки бояд пӯшонид
55. Ҳол [эй инсон] дар мавриди кадом як аз неъматҳои Парвардигорат тардид раво медорӣ [ва мӯҷодала мекунӣ]?
56. Ин [паёмбар низ] ҳушдордиҳандаест аз [гуруҳи] ҳушдордиҳандагони пешин
57. Қиёмат наздик мешавад
58. Ва ҳеч кас – ҷуз Аллоҳ таоло – наметавонад ошкораш кунад [ва саҳтиҳояшро бартараф созад]
59. [Эй мушрикон] Оё аз ин сухан дар шигифтед?
60. Ва дар ҳоли ғафлат ва ғурур [ба оёти Қуръон] меҳандед ва [аз шунидани ҳушдорҳояш наметарсед ва] ашк намерезед?
61. Ва шумо бозикунандагонед

وَأَنَّهُ وَهُوَ رَبُّ الْشِّعْرَى ﴿٤٤﴾  
وَأَنَّهُ أَهْلُكَ عَادًا أَلْأُولَى ﴿٤٥﴾  
وَتَمُودُّا فَمَا أَبْقَى ﴿٤٦﴾  
وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ  
أَظَلَّمُ وَأَطْغَى ﴿٤٧﴾  
وَالْمُوْتَفَكَّةُ أَهْوَى ﴿٤٨﴾  
فَغَشَّهَا مَا غَشَّى ﴿٤٩﴾  
فَيَأْتِيَءَ الْأَعْرَابَ رَبِّكَ تَسْمَارَى ﴿٥٠﴾  
هَذَا نَذِيرٌ مِنَ الْثُّدُرِ الْأَلْأُولَى ﴿٥١﴾  
أَرِفْتَ الْأَزْنَةَ ﴿٥٢﴾  
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٣﴾  
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٤﴾  
وَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٥٥﴾  
وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ﴿٥٦﴾

62. Пас, [ҳамагӣ] барои Аллоҳ таоло  
саҷда кунед ва [танҳо] ӯро бипарастед

فَسُجِّدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

## القمر Қамар سураи

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Қиёмат наздик шуд ва моҳ [аз ҳам] шикофт
2. Агар [кофирон] муъцизае бубинанд, рӯ мегардонанд ва мегўянд: «[Ин] Ҷодуе [ботилу] зудгузар аст»
3. Онон [оёт ва нишонаҳои илоҳиро] дурӯғ мепиндоранд ва аз ҳавои нафси хеш пайравӣ мекунанд; ва ҳар амре [аз подошу кайфарҳои қиёмат] дар замони маҳсус ба худ қарор дорад
4. Ва мутмаинан [моҷарои азоби ақвоми гузашта ва] ахборе, ки боиси даст қашидан аз гуноҳ мешавад, ба мушрикон расидааст
5. Ин [оёти илоҳӣ донишу] ҳикмате расост; вале [барои афроди лачуҷ] ҳушдорҳо суде надорад
6. Пас, [эй Паёмбар] аз онон рӯ бартоб, [ва мунтазири] рӯзе [бош], ки [фариштаи] даъваткунанда [бо дамидан дар сур] ононро ба амре бас душвор [-у ваҳшатнок] фаро бихонад
7. Бо дидагони фуруафтода [аз ваҳшат] аз гурҳо хориҷ мешаванд; [ҳаракаташон ба сўйи додгоҳи илоҳӣ чунон аст, ки] гўй малаҳҳое парокандаанд

أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَادْشَقَ الْقَمَرَ ١

وَإِنْ يَرَوْا إِلَيْهِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا

سَحْرُ مُسْتَنْدَرٌ ٢

وَكَذَبُوا وَأَتَبْعَذُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ

مُسْتَقْرَرٌ ٣

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ

مُزَدَّجَرٌ ٤

حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُعْنِي النُّذُرُ ٥

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الْدَّاعَ إِلَى

شَيْءٍ نُنْكِرِ ٦

خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

الْأَجْدَاثِ كَانُوهُمْ حَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٧

8. [Ҳароснок] Ба сўйи мунодӣ [-и маҳшар] мешитобанд ва кофирон мегўянд: «Имрӯз рӯзи душворе аст»

9. Пеш аз онон низ қавми Нуҳ [паёмбарашибонро] такзиб карданд ва бандай Моро дурӯғгӯ хонданд ва гуфтанд: «Девона аст»; ва ўро саҳт озурданд

10. Пас, ў Парвардигорашро хонд [ва гуфт]: «Ман мағлуб шудаам; пас, ёриам фармо [ва аз онон интиқом бигир]»

11. Мо низ дарҳои осмонро барои [резиши] борони селосо кушудем

12. Ва аз замин низ чашмаҳо ҷорӣ соҳтем ва обҳо [аз замину осмон] барои тӯфоне, ки муқаддар шуда буд, ба ҳам пайваст

13. Ва Нуҳро бар [киштии] соҳта ва пардохта аз таҳтаҳо ва мөхҳо савор кардем

14. Ки таҳти назар [ва ҳифозати] Мо ҳаракат мекард. Ин подоши касе буд, ки [қавмаш] инкораш карда буданд

15. Мо он [кайфару начот]-ро нишонае [аз қудрати худ] бар ҷой гузоштем; оё пандпазире ҳаст?

16. Пас, [бингаред] ки азобу ҳушдорҳои Ман чи гуна буд

مُهْطَبِينَ إِلَى الْذَّاغِ يَقُولُ

أَكَثَرُونَ هُنَّا يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٨﴾

\* كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَبُوا

عَبَدُنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدُجَرٌ ﴿٩﴾

فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنْتَ مَغْلُوبٌ فَإِنَّكَ صَرِّ ﴿١٠﴾

فَقَاتَخَنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ يَمَاءِ

مُنْهَمِرٌ ﴿١١﴾

وَفَجَرَنَا الْأَرْضُ عُيُونَا فَأَنْتَقَ

الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ ﴿١٢﴾

وَحَمَلْنَا عَلَى ذَاتِ الْوَجْهِ دُسُرٌ ﴿١٣﴾

نَجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ

كُفَّارٌ ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ تَرْكَنَاهَا مَاءِيَةً فَهَلْ مِنْ

مُدَّكِّرٌ ﴿١٥﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَئُنْذِرِ ﴿١٦﴾

17. Ба ростй, ки Қуръонро барои панд гирифтан осон соҳтем; оё пандпазире ҳаст?

18. Қавми Од [низ паёмбарашонро] дурӯғгӯ пиндоштанд; пас, [эй аҳли Макка, бингаред, ки] азобу ҳушдорҳои Ман чи гуна буд

19. Мо тундбоде сарду саҳтро дар як рӯзи шум ва тӯлонӣ бар онон фиристодем

20. [Тӯфоне ваҳшатнок] Ки мардумро чунон аз ҷой меканд, ки гӯй танаҳои нахли решаканшуда буданд

21. Пас, [бингаред] ки азобу ҳушдорҳои Ман чи гуна буд

22. Ба ростй, ки Қуръонро барои панд гирифтан осон соҳтем; оё пандпазире ҳаст?

23. Қавми Самуд [низ] ҳушдоркунандагонро дурӯғгӯ пиндоштанд

24. Онон гуфтанд: «Оё [сазовор аст] башаре аз миёни худамонро пайравӣ кунем? Дар он сурат дар гумроҳӣ ва сардаргумӣ ҳоҳем буд

25. Оё аз миёни ҳамаи мо танҳо бар ӯ ваҳӣ нозил шудааст? [Чунин нест] Балки ӯ дурӯғгӯе худписанд аст»

26. Фардо ҳоҳанд донист, ки дурӯғгӯи худписанд кист

وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْفُرْعَانَ لِلَّهِ كُلُّ فَهْلٍ

مِنْ مُدَّكِيرٍ  
﴿١٧﴾

كَذَبْتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

وَنُدْرٍ  
﴿١٨﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا

فِي يَوْمٍ حَسِينٍ مُّسْتَمِرٍ  
﴿١٩﴾

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ خَلِيلٍ

مُنْقَعِيرٍ  
﴿٢٠﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدْرِي  
﴿٢١﴾

وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْفُرْعَانَ لِلَّهِ كُلُّ فَهْلٍ

مِنْ مُدَّكِيرٍ  
﴿٢٢﴾

كَذَبْتُ ثَمُودًا بِالْنُّدْرِ  
﴿٢٣﴾

فَقَالُوا إِبْشِرًا مَنَا وَحْدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا

إِذَا لَئِنِي ضَلَالٌ وَسُعْرٌ  
﴿٢٤﴾

أَعْلَقْتُ الْلَّهِ كُرْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَنَا بَلْ

هُوَ كَذَابٌ أَشِيرٌ  
﴿٢٥﴾

سَيَعْلَمُونَ عَدَا مَنْ الْكَذَابُ

الْأَشِيرُ  
﴿٢٦﴾

27. Ба Солеҳ гүфтем] «Барои озмоиши онон модашутуре [-ро, ки дархост кардаанд, аз дили қўҳ ба сўяшон] хоҳем фиристод; пас, муроқиби рафторашон бош ва [бар озорашон] шикебой кун

28. Ва ба онон эълом кун, ки оби [чоҳ] байни эшон [ва он модаштур] саҳмиябандӣ шудааст ва ҳар ки дар навбати худ бояд ҳозир шавад»

29. Вале онон ҳамдасташонро нидо доданд; ў низ даст ба кор шуд ва [шутурро] ба қатл расонд

30. Пас, [бингаред] ки азобу ҳушдорҳои Ман чи гуна буд

31. Мо бар онон бонги маргборе фиристодем; пас, [ҳамагӣ] ҳамчун гиёҳи ҳушкида [бозмонда аз оғилҳо] хурду рез шуданд

32. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд гирифтан осон соҳтем; оё пандпазире ҳаст?

33. Қавми Лут [низ] ҳушдордиҳандагонро дурӯғғӯ пиндоштанд

34. [Мо низ] Тӯфони регборе бар сарашон фиристодем [ки ҳамагиро ҳалок кард]; магар хонаводаи Лут, ки саҳаргоҳон начоташон додем

35. [Ин начот] Неъмате аз ҷониби Мо буд; ва ба ҳар ки сипосгузорӣ кунад, ин гуна подош медиҳем

إِنَّا مُرْسِلُونَا الْمَّا قَاتَةٌ فَتَنَّهُ لَهُمْ

فَأَرْتَهُمْ وَأَصْطَبُرُ ﴿٦٧﴾

وَنَبَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ

شَرُبٍ مُّخْتَرٌ ﴿٦٨﴾

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَلُ فَعَقَرَ ﴿٦٩﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُنَذِرُ ﴿٧٠﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجَهَدَةً

فَكَانُوا كَهْشِيمَ الْمُحْتَظِرِ ﴿٧١﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِكِيرِ فَهُمْ

مِنْ مُذَكَّرِ ﴿٧٢﴾

كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٌ بِالنَّذِرِ ﴿٧٣﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا إَعْلَمُ

لُوطٌ نَجَّانَهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٧٤﴾

نَعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

شَكَرَ ﴿٧٥﴾

36. Лут ононро аз кайфари [саҳти] Мобим дод; vale онон дар баробари хушдорхо ба мӯҷодала [ва ситеz] барҳостанд

37. Онон аз Лут хостанд, ки меҳмононашро [барои комҷӯй] дар ихтиёрашон бигзорад; пас, Мо низ ҷашмонашонро кӯр кардем [ва гуфтем]: «Таъми азобу [натиҷаи] хушдорҳоямро бичашед»

38. Ва субҳоҳон азобе пойдор ононро фаро гирифт

39. [Ва гуфтем] «Таъми азобу [натиҷаи] хушдорҳоямро бичашед»

40. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд гирифтан осон соҳтем; оё пандпазире ҳаст?

41. Ҳушдордиҳандагон ба суроғи фиръавниён [низ] рафтанд

42. [Вале] Онон тамомии оёти Моро дурӯf шумурданд; мо низ чунон [ки шоистаи Парвардигори] шикастнолазиru муктадир [аст] азобашон кардем

43. [Эй аҳли Макка] Оё кофирони шумо аз онон беҳтаранд ё барои шумо амонномае дар китобҳои [осмонии пешин навишташуда] аст?

44. Ё мегӯянд: «Мо ҷамоате муттаҳиду интиқомҷӯ ҳастем»

45. Ба зудӣ [дар ҷангӣ Бадр] ҷамъашон шикаст меҳӯранд ва фирорӣ ҳоҳанд шуд

وَلَقَدْ أَنْذَرْهُمْ بِطْشَنَّا فَتَمَارَوْا

٢٦ إِنَّا نَذِيرٌ

وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَظَمَسْنَا

أَعْيَّهُمْ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذِيرٌ ٢٧

وَلَقَدْ صَبَّحُهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ

٢٨ مُسْتَقْرٌ

فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذِيرٌ ٢٩

وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِي كَرِفَهُ

مِنْ مُذَكَّرٍ ٣٠

وَلَقَدْ جَاءَ إِلَّا فِرْعَوْنَ النُّذِيرُ ٣١

كَذَبُوا بِإِيمَنَنَا كُلَّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ

عَزِيزٌ مُقتَدِيرٌ ٣٢

أَكَذَّبُوكُمْ حَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ

لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الرُّبُرِ ٣٣

أَمْ يَقُولُونَ لَحْنٌ حَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٣٤

سَيْهُمْ أَجْمَعُ رَبُولُونَ اللَّبَرُ ٣٥

46. Ваъдагоҳашон қиёмат аст, ки [нисбат ба майдони Бадр рӯзгоре бисёр] саҳттару талхтар аст

بِلِ الْسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
أَدْهَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾

47. Гунаҳгорон дар гумроҳӣ ва азобанд

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٤٧﴾

48. Рӯзе, ки бо чехраҳояшон дар оташ кашида мешаванд [ва ба онон мегӯянд] «Оташи дузахро бичашед»

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْتَّارِ عَلَى  
وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

49. Бе тардид, Мо ҳар чизеро ба андоза офаридаем

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

50. Ва [чун чизеро ирода намоем] фармони Мо фақат як [калима] аст; ба суръати як чашм бар ҳам задан [камтар анҷом мепазираდ].

وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَحْدَةً كَلْمَحْ  
بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

51. Мо [дар гузашта] ҳаммонанди шумо [кофирон]-ро ҳалок кардем; пас, оё пандпазире ҳаст?

وَأَقْدَمْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهُلْ مِنْ  
مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

52. Рафторашон ба тамомӣ дар номаҳои аъмол сабт шудааст

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الْزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

53. Ва ҳар кучаку бузурге [дар он] навишта шудааст

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِبِيرٍ مُسْتَطْرِ ﴿٥٣﴾

54. Парҳезкорон дар боғҳо ва [канори] чӯйборҳо [-и биҳишти] чой доранд

إِنَّ الْمُتَقَيِّنَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

55. Дар маҷлисе саршор аз ростӣ [ва шоистагӣ ва назди фармонравое муқтадир]

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ  
مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

Сураи Раҳмон

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Аллоҳи] Раҳмон

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾

2. Қуръонро омӯзиш дод

عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴿٢﴾

3. Инсонро офариd

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾

4. [Ва] Ба ў сухан гуфтан омӯхт

عَلِمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

5. Хуршеду моҳ бо ҳисобе мунаzzам [-у дақиқ] дар гардишанд

أَلِّشَمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَاٰنِ ﴿٥﴾

6. Ва ситора ва дарахт [барояш] сачда мекунанд

وَالْتَّاجُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَاٰنِ ﴿٦﴾

7. Ў осмонро барафрошт ва мизони [адолатро дар замин] барқарор намуд

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

8. [Эй мардум, чунин кард] То дар вазну паймона [ба яқдигар] ситам нақунед;

أَلَا تَظْعَفُ فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

9. Ва санчиш [-и ҳуқуқи дигарон]-ро ба адолат баровард кунед ва дар санчиш зиён нарасонед [ва камфурӯшӣ нақунед]

وَأَفِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقُسْطِ وَلَا

تُخْيِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

10. Ў заминро барои [зиндагии] инсонҳо мүқаррар дошт

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

11. Ки дар он [анвои] меваҳо ва нахлҳои хушадор аст

فِيهَا فَكِهَةٌ وَالثَّنْحُلُ ذَاتٌ

الْأَكْنَامِ ﴿١١﴾

12. Ва [ҳамчунин] ҳубуботи баргдор ва гиёҳони хушбуғ

وَالْحُبْ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

13. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

14. Ў инсонро аз гиле ҳамчун сафол оғарид

15. Ва чинро аз шуълае аз оташ халқ кард

16. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

17. Парвардигори машриқҳо ва мағрибҳост

18. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

19. Ў ду дарё [-е шўру ширин]-ро равон кард, то [ба яқдигар] бирасанд

20. [Дар айни ҳол] Миёнашон монеъе аст, ки бо ҳам намеомезанд

21. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

22. Аз он ду [дарё] марвориду марҷон ба даст меояд

23. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

24. Киштиҳои қўҳпайкари бодбонбарафрошта дар дарё барои Ўст

فَيَأَيُّ إِلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ صَلْصَلٍ

كَالْفَحَارِ ﴿١٤﴾

وَخَلَقَ الْجَنَّاَنَ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ

نَارِ ﴿١٥﴾

فَيَأَيُّ إِلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

رَبُّ الْمُسْتَرِقِينَ وَرَبُّ الْعَرَبِينَ ﴿١٧﴾

فَيَأَيُّ إِلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَنْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

فَيَأَيُّ إِلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

فَيَأَيُّ إِلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَأُ فِي الْبَحْرِ

كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾

25. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

26. Ҳар чӣ рӯи замин аст, фанопазир аст

27. Ва [танҳо зоти ҷовидӯ] рӯйи Парвардигори бошукуҳу арҷмандат бокӣ ҳоҳад монд

28. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

29. [Тамоми] Қасоне, ки дар осмонҳо ва замин ҳастанд аз ӯ дарҳости ниёз мекунанд ва ӯ ҳар рӯз [ва ҳар лаҳза] дар коре аст

30. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

31. Эй гурӯҳи чинну инс, ба зудӣ ба ҳисоби шумо мепардозем

32. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

33. Эй гурӯҳи чинну инс, агар метавонед аз каронаҳои осмону замин гузар кунед, [то аз мӯҷозоти илоҳӣ бираҳед] пас, гузар кунед; қодир [ба ин кор] наҳоҳед буд, магар бо қудрати [фаровоне, ки шумо онро надоред]

34. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿٢٦﴾

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُوْ أَجْلَلٌ  
وَالْأَكْرَامُ ﴿٢٧﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

يَسْكُلُهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنِ ﴿٢٩﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

سَنَقْرُعُ لَكُمْ أَئِمَّةُ الشَّقَّالَانِ ﴿٣١﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

يَمْعَثِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ  
أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْظَارِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا  
تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ ﴿٣٣﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

35. Шарорае аз оташ ва зарроти оташе бар шумо борида мешавад, ки [дар баробари он] қодир ба дифоъ нестед

36. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

37. Он гоҳ ки осмон бишкофад ва ҳамчун равғани гудохта сурхфом гардад [қиёмат оғоз хоҳад шуд]

38. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

39. Он рӯз [ба иллати равшан будани ҳамаи умур] аз инсу чин [дар бораи гуноҳонашон] суол наҳоҳад шуд

40. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

41. Гунаҳкорон аз чехраҳояшон шинохта мешаванд; он гоҳ [ононро] аз мӯйи пешонӣ ва пойҳояшон мегиранд [ва ба дузах меандозанд]

42. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

43. Ин [ҳамон] ҷаҳаннаме аст, ки гунаҳкорон инкораш мекарданд

44. [Дар он ҷо] Миёни оташу оби ҷӯшон дар ҳаракатанд

يُرِسْلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ  
وَخُنَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٢٤﴾

فَيَأْتِيَ إِلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

فَإِذَا أَدْسَقْتِ الْسَّمَاءَ فَكَانَتْ وَرَدَةً  
كَالْهَانِ ﴿٢٦﴾

فَيَأْتِيَ إِلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ  
وَلَا جَانٌ ﴿٢٨﴾

فَيَأْتِيَ إِلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ دِسِيمَهُمْ  
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٣٠﴾

فَيَأْتِيَ إِلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا  
الْمُجْرِمُونَ ﴿٣٢﴾

يَطْوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنِّي

45. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

46. Ҳар ки аз истодан дар пешгоҳи Парвардигораш [барои ҳисоб] метарсад, ду боғ [дар биҳишт] дорад

47. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

48. [Бо дараҳтоне] Пур аз шоҳсор

49. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

50. Дар он боғҳо ду ҷашмаи равон аст

51. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

52. Дар он боғҳо аз ҳар мевае ду навъ вучуд дорад

53. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

54. [Биҳиштиён] Бар бистарҳое, ки астарашон аз дебои заҳим аст, такя мезананд ва меваҳои он боғҳо дар дастрасашон аст

55. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

وَلَمْ يَخَافْ مَقَامَ رَبِّهِ جَتَّابِنِ ﴿٤٦﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

ذَوَاتِ آفْئَانِ ﴿٤٨﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ ﴿٥٢﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

مُشَكِّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَانِهَا مِنْ

إِسْبَرْقٍ وَجَنَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٥٤﴾

فِيَأَيِّ إِلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

56. Дар он боғҳо ҳуроне афтоданигоҳ ҳастанд, ки дасти аҳаде аз инсу чин қаблан ба онон нарасидааст

فِيهِنَّ قَصِيرَثُ الْطَّرِيفِ لَمْ  
يَطِلِّعُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ  
﴿٦١﴾

57. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦٢﴾

58. Гӯй он ҳурон ёқуту марчонанд

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  
﴿٦٣﴾

59. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦٤﴾

60. Оё подоши некӣ чуз некӣ ҳаст?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا  
الْإِحْسَنُ  
﴿٦٥﴾

61. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦٦﴾

62. Дар канори он боғҳо ду боғи [бихиштии] дигар аст

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتَانِ  
﴿٦٧﴾

63. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦٨﴾

64. [Ду боғ] Ки [дараҳтонаш] дар ниҳояти сабзӣ [ва ҳуррамӣ] аст

مُدْهَاهَتَانِ  
﴿٦٩﴾

65. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦١٠﴾

66. Дар он ду [боғи бихишти] ду ҷашмаи ҷӯшон ҷорӣ аст

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ  
﴿٦١١﴾

67. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?

فَيَأَيِّهِنَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
﴿٦١٢﴾

68. Ва дар онҳо [дараҳтони] мева ва дараҳтони хурмо ва анор ҳаст
69. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?
70. Дар миёни он боғҳо занони некシリрат ва некрӯй ҳузур доранд
71. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?
72. Ҳуроне, ки дар саропардаи хаймаҳои биҳиштӣ нишастаанд
73. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?
74. [Душизагоне, ки] Дасти аҳаде аз инсу чин қаблан ба онон нарасидааст
75. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?
76. [Биҳиштиён] Бар болиштҳое сабзу бистарҳое нафису зебо орамидаанд
77. Пас, [эй чинну инс] кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро инкор мекунед?
78. Номи Парвардигори бошукуҳу арҷмандат бобаракату фархунда аст

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَخَلْٰ وَرْمَانٌ ﴿٦٨﴾

فَيَأْتِيَ إِلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

فِيهِنَّ حَيْرَتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

فَيَأْتِيَ إِلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْجِنَامِ ﴿٧٢﴾

فَيَأْتِيَ إِلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾

فَيَأْتِيَ إِلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

مُتَكَبِّئَنَ عَلَى رَفْرِيفِ حُضْرٍ  
وَعَبَّرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

فَيَأْتِيَ إِلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

تَبَرَّكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ  
وَالْأَكْرَامِ ﴿٧٨﴾

## Сураи Воқиња

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Ҳангоме ки воќеаи қиёмат рух диҳад</p> <p>2. [Хоҳед дид, ки] Дар вуқуи он дурӯғе нест</p> <p>3. [Гурӯҳеро] Хор мекунад ва [гурӯҳеро] рафъати мақом мебахшад</p> <p>4. Он гоҳ ки замин ба саҳтӣ ларzonда шавад</p> <p>5. Ва кӯҳҳо ба тамомӣ муталошӣ гардад</p> <p>6. Ва [ҳамчун] ғуборе пароканда шавад</p> <p>7. Ва шумо ба се гурӯҳ тақсим шавед</p> <p>8. [Нахуст] Саодатмандон [ҳастанд]; чи саодатмандоне [ва чи нақу ҷойгоҳе]!</p> <p>9. Ва [гурӯҳи дигар] тирабаҳтон [ҳастанд]; чи тирабаҳтоне [ва чи бад ҷойгоҳе]!</p> <p>10. Ва [савумин гурӯҳ] пешгомон, ки [дар некиҳо] сабқат гирифтанд</p> <p>11. Онон муқаррабони [даргоҳи илоҳӣ] ҳастанд</p> <p>12. Дар боғҳои пурнеъмат [-и биҳишт ҷой доранд]</p> | <p style="text-align: right;">إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①</p> <p style="text-align: right;">لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَادِيَةٌ ②</p> <p style="text-align: right;">خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③</p> <p style="text-align: right;">إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ④</p> <p style="text-align: right;">وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ⑤</p> <p style="text-align: right;">فَكَانَتْ هَبَاءً مُثْبَتاً ⑥</p> <p style="text-align: right;">وَكُنْثُمْ أَرْوَاجًا تَلَثَّةً ⑦</p> <p style="text-align: right;">فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةَ مَا أَصْحَبُ ⑧</p> <p style="text-align: right;">الْمَيْمَنَةَ ⑨</p> <p style="text-align: right;">وَأَصْحَبُ الْمَشْمَمَةَ مَا أَصْحَبُ ⑩</p> <p style="text-align: right;">الْمَشْمَمَةَ ⑪</p> <p style="text-align: right;">وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ ⑫</p> <p style="text-align: right;">أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ ⑬</p> <p style="text-align: right;">فِي جَنَّتِ الْتَّعِيمِ ⑭</p> |
|--|--|

13. Гурӯҳи бисёре аз онон дар зумраи пешиниён ҳастанд [хоҳ аз уммати ислом ё аз умматҳои гузашта];

14. ва андаке аз ояндагон [ва мутааххирон] ҳастанд

15. Ки бар таҳтҳои гавҳарнишон

16. рӯбарӯи ҳам тақя задаанд

17. Навҷавононе ҳамвора шодоб гирди онон [ба хидмат] мегарданд

18. Бо чомҳо ва кузаҳо ва қадаҳҳое аз шароби ҷорӣ

19. [Шаробе] Ки аз нӯшиданаш сардард намегарданд ва дастхуши масти намешаванд

20. Ва аз ҳар мева [дар иҳтиёр доранд]

21. ва гӯшти паранда, ки бихоҳанд

22. Ва ҳуроне гизолчашм

23. Ҳамчун марвориди пинҳон дар садаф

24. [Инҳо ҳама] Подоши аъмолашон аст

25. Дар он ҷо [сухани] ёва ва гуноҳолуд наҳоҳанд шунид

26. Дар он ҷо сухане ҷуз салом ва дуруд [-и фариштагон ва биҳиштиён] нест

۱۳) مِنَ الْأَوَّلِينَ نَعَلَمُ

۱۴) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ

۱۵) عَلَى سُرُرِ مَوْضُوَةٍ

۱۶) مُتَّكِّيَنَ عَلَيْهَا مُتَّقِبِلِينَ

۱۷) يَظْفُفُ عَلَيْهِمْ وَلِدُنْ مُخَدَّدُونَ

۱۸) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسِينَ مِنْ مَعِينٍ

۱۹) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا

۲۰) يُنْزِفُونَ

۲۱) وَفَكِهَةٌ مِمَّا يَتَحَبَّرُونَ

۲۲) وَلَحْمٌ طَيْرٌ مِمَّا يَشَهُونَ

۲۳) وَحُورٌ عَيْنٌ

۲۴) كَمَنَّتِلَ اللُّؤْلُؤَ الْمَكْنُونِ

۲۵) جَزَاءً إِيمَانًا كَانُوا يَعْمَلُونَ

۲۶) لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لَعْنًا وَلَا  
تَأْثِيْمًا

۲۷) إِلَّا قِيلَّا سَلَّمًا سَلَّمًا

27. Ва [аммо] саодатмандон; чи саодатмандоне!

وَاصْحَبُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَبُ  
الْيَمِينَ ﴿٢٧﴾

28. Дар канори дараҳтони бехори сидр [ҳастанд]

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

29. Ва дараҳтони мавз бо хушаҳои барҳамнишаста

وَطَلْحٍ مَنْصُودٍ ﴿٢٩﴾

30. Бо сояе густурда

وَظَلٌ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

31. Ва оби ҳамвора равон

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

32. Ва меваҳое фаровон,

وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾

33. ки на тамом шавад ва на мамнӯъ гардад

لَا مَغْطُوعَةٍ وَلَا مَمْتُوعَةٍ ﴿٣٣﴾

34. Ва бистарҳои барафрошта [ва арзишманд]

وَفُرِشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

35. Ва ҳамсароне, ки бо оғаринише вижка падид овардем [ки зебой ва ҷавонии ҷовидон доранд]

إِنَّا أَذَانْنَاهُنَّ إِنْشَآءًا ﴿٣٥﴾

36. Ҳамвора душизаанд

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

37. ва шавҳардӯстоне ҳамсиннусол ҳастанд

عُرْبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

38. [Ҳамаи ин неъматҳо] Барои саодатмандон аст,

لَا صَحَبٍ أَلْيَمِينَ ﴿٣٨﴾

39. Дар боғҳои пурнеъмат [-и биҳишт ҷой доранд]

تُلَّهُ مِنْ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

40. ки бархе аз онон дар зумраи пешиниён ва бархе дигар дар зумраи мутааххирон ҳастанд

وَتُلَّهُ مِنْ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

41. Ва [аммо] тирабахтон; чи тирабахтоне!

وَأَصْحَبُ الْشِّمَاءَ مَا أَصْحَبَ

آل الشِّمَاءٍ ﴿٤١﴾

42. Дар миёни боди заҳрогин ва оби ҷӯшон қарор доранд

فِي سَمُورٍ وَحَمِيرٍ ﴿٤٢﴾

43. Ва сояҳое аз дуди сиёҳ,

وَظَلَّ مِنْ يَحْمُورٍ ﴿٤٣﴾

44. ки на хунук аст ва на хуш

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٤٤﴾

45. Онон дар дунё сарватманду саркаш буданд

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَزَفِّينَ ﴿٤٥﴾

46. Ва бар гуноҳи бузург [-и ширк] исрор меварзиданд

وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْجِنِّٰثِ

الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

47. Ва мегуфтанд: «Оё ҳангоме ки мурдем ва хоку устухон шудем, барангехта хоҳем шуд?

وَكَانُوا يَقُولُونَ إِلَيْهَا مِنْتَهَا وَكُنْتَأَنْتَ رَبَّا

وَعِظَلَمًا أَعْنَانَا لَمَبْعَوْنُونَ ﴿٤٧﴾

48. Оё ниёкони мо низ [барангехта мешаванд]?

أَوْءَابَاؤْنَا الْأَوْلُونَ ﴿٤٨﴾

49. [Эй Паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: «Бе тардид, гузаштагон ва ояндагон

فُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

50. ҳама дар ваъдагоҳи қиёмат чамъ хоҳанд шуд»

لَمْ يَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ

مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

51. Он гоҳ шумо, эй гумроҳони такзибкунанда

ثُمَّ إِنْكُمْ أَيْهَا الظَّالِمُونَ

الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

52. Ҳатман, аз [меваи] дарахти зақум хоҳед ҳӯрд

لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَفُوْمٍ ﴿٥٢﴾

53. Ва шикамҳоро аз он анбошта мекунед

فَمَا إِلَيْنَاهُ الْبُطْوُنَ ﴿٥٣﴾

54. Он гоҳ рўйи он оби чўшон менўшед

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْمَمِ

فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَمِ

هَذَا نُرْثُمُ يَوْمَ الْدِينِ

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا

تُصَدِّقُونَ

أَفَرَعَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ

إِنَّمَا تَخْلُقُونَهُ إِنْ كَانُ

الْحَلِيقُونَ

57. Моем, ки шуморо [аз ҳеҷ] оғаридаем; пас, чаро [оғариниши дубораро] бовар надоред?

58. Оё ба нутфае, ки [дар раҳими ҳамсаронатон] мерезед, таваҷҷуҳ кардаед?

59. Оё шумо онро меоғаринед ё мояғаринандааш ҳастем?

60. Мо дар миёни шумо маргро муқаддар кардем ва нотавон неstem,

نَحْنُ قَدْرًا بِيَسِنُكُمُ الْمَوْتَ وَمَا

نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْكَانَكُمْ

وَنُنْسِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

61. ки амсоли шуморо ҷойгузин [-и худатон] кунем ва шуморо ба гунае ки аз он бехабаред, [дар оғаринише нав] падид оварем

62. Шумо, ки аз оғариниши нахустин ба равшани огоҳ шудаед, чаро [ба ёди охират намеафтед ва] панд намегиред?

63. Оё ба донаҳое, ки мекоред, таваҷҷуҳ кардаед?

64. Оё шумо ҳастед, ки онро мерӯёнед ё Мояғаринандаем?

أَفَرَعَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

إِنَّمَا تَزَرَّعُونَهُ إِنْ كَانُ

الْزَرَّاعُونَ

65. Агар мөхостем, хошокаш мекардем; чунон ки шигифтзада шавед
66. [Ва чунон нобудаш мекардем, ки бигүед] «Мо зиён кардаем,
67. балки ҳама чизро аз даст додааем
68. Оё ба обе, ки менүшед, таваҷҷуҳ кардаед?
69. Оё шумо онро аз абр фуру боридед ё Мо фуруборандай он ҳастем
70. Агар мөхостем, онро шўру талх мекардем, пас, чаро сипос намегузоред?
71. Оё ба оташе, ки меафрӯзед, таваҷҷуҳ кардаед?
72. Оё шумо дарахташро оғаридаед Мо оғаридаем?
73. Мо ин оташро василаи ёдоварии [азоби дузах] ва мояи бархӯрдорӣ [ва роҳатии] мусофирион қарор додааем
74. Пас, [эй Паёмбар.] ба номи Парвардигори бузургат тасбех гӯ [ва ӯро ба покӣ ёд кун]
75. Савганд ба ҷойгоҳи ситорагон
76. Ки агар бидонед, савганди бузурге аст

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَّلَمًا فَظَلَّتُمْ  
تَفَكَّهُونَ ﴿٥٦﴾

إِنَا لَمُغْرِّمُونَ ﴿٥٧﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٥٨﴾

أَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرِّبُونَ ﴿٥٩﴾

إِنَّمَّا أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَرْءِنَ أَمْ نَحْنُ  
أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَرْءِنَ أَمْ نَحْنُ  
الْمُنْزَلُونَ ﴿٦٠﴾

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا  
تَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

أَفَرَعَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦٢﴾

إِنَّمَّا أَنْشَأْنَا شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ  
أَنْشَأْنَا شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ  
الْمُنْشَأُونَ ﴿٦٣﴾

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَدْكَرَةً وَمَتَاعًا  
لِلْمُقْرِبِينَ ﴿٦٤﴾

فَسَيَّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٥﴾

\*فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْرِقِ الْتُّجُورِمَ  
وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٦٦﴾

77. Ки ин [гуфтор] Қуръоне гаронқадр аст

إِنَّهُ لَقَرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

78. Дар лавҳи маҳфуз қарор дорад

فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ ﴿٧٨﴾

79. Ҷуз фариштагони поксират касе [онро намебинад] ба он дастрасй надорад

لَا يَمْسُأُلُوا إِلَّا أَمْطَهَرُونَ ﴿٧٩﴾

80. Аз сўйи Парвардигори чаҳониён нозил шудааст

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

81. Оё ин суханро сабук мешуморед?

أَفِيهَاذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذَهِّنُونَ ﴿٨١﴾

82. Ва ба чойи шукри рӯзиҳое, ки ба шумо дода шудааст, онро дурӯғ мепиндоред?

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ

تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

83. Он гоҳ ки [чони наздиконатон] ба гулугоҳ мерасад

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾

84. Ва шумо дар он ҳангом наззора мекунед

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

85. Ва Мо аз шумо ба ў наздиктарем, вале намебинед

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ  
لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

86. Агар рост мегӯед ва ҳаргиз дар баробари аъмолатон ҷазо дода намешавед [ва қиёмате нест],

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

87. пас, чаро ҷонашро бознамегардонед?

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٨٧﴾

88. Аммо агар ў дар зумраи муқаррабон бошад

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَمْقَرَيْنَ ﴿٨٨﴾

89. Дар оромишу кушоиш ва биҳишти пурнеъмат аст

فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّثٌ نَعِيْمٌ ﴿٨٩﴾

90. Ва агар дар зумраи саодатмандон бошад,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ

آلِيَّينِ ﴿٤﴾

91. [ба ў гуфта мешавад] «Саломат ва амният бар ту бод, ки аз саодатмандон ҳастӣ»

فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ

آلِيَّينِ ﴿٥﴾

92. Аммо агар аз такзибкунандагони гумроҳ [ва дар зумраи тирабахтон] бошад

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ

الْأَصَالِينَ ﴿٦﴾

93. бо оби чӯшон [аз ў] пазироӣ мешавад

فَنَزَّلْ مِنْ حَيِّرٍ ﴿٧﴾

94. ва ба [оташи] дузах дармеояд

وَتَصْلِيلُهُ حَيِّرٍ ﴿٨﴾

95. Ин [ваъдаи подош ва азоб] яқинан ҳақиқат дорад [ва тардиде дар он нест]

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْآيَيْنِ ﴿٩﴾

96. Пас, [эй Паёмбар] бо [зикри] номи Парвардигори бузургат [ӯро] тасбех гӯй

فَسَيَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٠﴾

## Сураи Ҳадид

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Он чй дар осмонҳо ва замин аст,  
барои Аллоҳ таоло тасбех мегӯянд; ва  
ӯ пирӯзманди ҳаким аст

2. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз  
они ӯст; ҳаёт мебахшад ва марг  
медиҳад; ва бар ҳар коре тавоност

3. ӽ азалӣ ва абадӣ аст ва пайдо ва  
нопайдо; ва ба ҳар чизе доност

4. ӽ ст, ки осмонҳо ва заминро дар  
шаш рӯз офарида; он гоҳ бар арш қарор  
гирифт. Ҳар чй дар замин нуфуз  
мекунад ё аз он бармеояд ва ҳар чй аз  
осмон фуруд меояд ё дар он суъуд  
мекунад, [ҳамаро] медонад; ва ҳар ҷо,  
ки бошед, ҳамроҳи шумост; ва Аллоҳ  
таоло ба он чй мекунед, биност

5. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз  
они ӯст; ва ҳамаи умур танҳо ба ӯ  
бозгардонда мешавад

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

لَهُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِبُّ

وَيُمِيِّثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ ②

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةٍ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَىٰ

الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُعُ فِي الْأَرْضِ

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ

مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④

لَهُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

6. [Бо тағири тадриции фаслҳо] шабро дар рӯз мекашонад ва рӯзро дар шаб; ва ў ба рози дилҳо доност

يُولُجُ الْلَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَيُولُجُ الْنَّهَارَ  
فِي الْلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِدَائِتِ  
الْصُّدُورِ ⑥

7. Ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш имон оваред ва аз амволе, ки шуморо чонишин [ва намояндаи худ дар истифода аз онҳо] қарор додааст, инфоқ кунед; зеро афроде аз шумо, ки имон биёваранд ва инфоқ кунанд, подоши бузурге [дар пеш] дорад

إِمَانُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۝ قَالَنَا  
إِمَانُوا مِنْكُمْ وَأَنْقُضُوا لَهُمْ أَجْرًا  
كَبِيرٌ ⑦

8. Чаро ба Аллоҳ таоло имон намеоваред, ҳол он ки Паёмбар шуморо фаромехонад, ки ба Парвардигоратон имон биёваред? Агар бовар доред [ба ёд дошта бошед, ки Аллоҳ таоло дар ин маврид] аз шумо паймон гирифтааст

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ  
وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ إِنْتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ  
وَقَدْ أَخَذَ مِيَثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ⑧

9. Ўст, ки оёти равшангаре бар бандааш нозил мекунад, то шуморо аз торикиҳо [-и куфру ширк] ба сўйи нур [-и имон] раҳсипор гардонад, [зеро] Аллоҳ таоло нисбат ба шумо дилсӯзу меҳрубон аст

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ مَا يَرِيدُ  
بَيْنَنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمِتِ  
إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ  
رَّحِيمٌ ⑨

10. Чаро дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ намекунед, ҳол он ки мероси осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло аст? Касоне, ки пеш аз фатҳи [Макка] инфоқ карданд ва ҷангидаנד, [бо дигарон] баробар нестанд. Дараҷаи онон волотар аз қасонест, ки пас аз фатҳ инфоқ карданд ва ҷانгиданд, вале Аллоҳ таоло ба ҳар ду гурӯҳ нақутарин [подошҳо]-ро ваъда додааст ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, оғоҳ аст

وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْأَسْمَاءِ  
وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ  
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِ وَقُتِلََ  
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ  
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وَلَكُلَّا وَعَدَ  
اللَّهُ أَحْسَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

٦٧ حَبِيرٌ

11. Кист, ки ба Аллоҳ таоло воме нақу дихад [ва инфоқ кунад], то Аллоҳ таоло низ онро барояш ҷандин баробар созад ва [дар охират] подошे фоҳир дошта бошад?

مَنْ ذَا الَّذِي يُفَرِّضُ اللَّهَ فَرِضاً  
حَسَّنَتَا فَيُصَعِّفُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَجْرٌ

٦٨ كَرِيمٌ

12. [Ин подоши бузург дар] Рӯзест, ки мардону занони муъминро менигарӣ, ки нурашон пеши рӯ ва дар самти росташон ба шитоб ҳаракат мекунад [ва ба онон хитоб мешавад]: «Имрӯз башорати боғҳое [аз биҳишт] бар шумо бод, ки ҷӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст ва ҷовидона дар он ба сар ҳоҳед бурд. Ин аст ҳамон комёбии бузург».

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشَرَ لِكُمُ الْيَوْمَ حَتَّىٰ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ  
فِيهَا ذَلِكُ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ٦٩

13. Рӯзе, ки мардону занони мунофиқ ба мұммион мегүянд: «Ба мо назаре бияфканед, то партаве аз нуратон баригрем». Ба онон гуфта мешавад: «Ба ақиб бозгардед ва касби нур кунед. Он гоҳ миёнашон дөворе қарор мегирад, ки даре дорад, даруни он [ки ба сүи мұммион аст] рӯ ба раҳмат аст ва берунаш [ки ба самти мунофиқон аст] рӯ ба азоб аст

14. [Мунофиқон] ба мұммион мегүянд: «Магар мо [дар диндорй ва парастиш] ҳамроҳи шумо набудем?». Онон посух медиҳанд: «Бале, vale шумо [бо дүрүягى ва тазвир] худро ба фитна андохтед [ва ҳалок кардед] ва дар интизор [-и шикасти мұммион ва бозгашт ба ширку қуфр] будед ва [дар бораи ёрӣ расонидани Аллоҳ таоло ба мұммион] тардид доштед ва орзуҳо [-и дүрүғин] фиребатон дод, то он ки фармон [-и маргатон аз ҷониби] Аллоҳ таоло дар ҳоле фаро расид, ки шайтон шуморо дар баробари Ӯ густоҳ карда буд»

15. Имрӯз на аз шумо [мунофиқон] ғаромат мепазираңд ва на аз кофирон. Ҷойгоҳатон оташ аст, ки [ба ростӣ] шоистай шумост ва чи бад саранчоме аст!

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَفِّقُونَ  
لِلَّذِينَ ءاْمَنُوا أَنْظُرُوْنَا نَعْتَسِّ مِنْ  
نُورِكُمْ قَبِيلَ اَرْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ  
فَالْتَّمِسُوا نُورًا فَصَرِبَ بَيْهُمْ  
إِسْوَرِ لَهُ وَبَأْبُ بَاطِنُهُ وَفِيهِ الرَّحْمَةُ  
وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ ⑯

يَنَادُوْهُمْ أَلَّمْ يَكُنْ يَعْلَمُ قَائِلُوا  
بَلْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَسُّمْ أَنْفُسَكُمْ  
وَتَرَبَّصُتُمْ وَأَرْتَبَتُمْ وَغَرَّتُكُمْ  
الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ  
بِاللَّهِ الْغَرُورُ ⑯

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ ذِنْيَةٌ وَلَا  
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاْوِنُكُمُ الْتَّارِ  
هُنَّ مَوْلَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑯

16. Оё ҳангоми он фаро нарасидааст, ки дилҳои мӯъминон ба ёди Аллоҳ таоло ва қаломи ҳаққе, ки нозил шудааст, фурутан шавад ва ҳамчун қасоне набошанд, ки қаблан аҳли китоб буданд ва чун [аз биъсати паёмбаронашон] замоне тӯлонӣ бар онон гузашт, дилҳояшон саҳт шуд ва бисёре аз онон аз динашон мунҳариф шуданд?

17. Огоҳ бошед, ки Аллоҳ таоло заминро пас аз ҳазону хушкиаш зинда месозад. [Эй мардум] Мусалламан, Мо нишонаҳо [-и тавону тадбiri худ]-ро барои шумо ба равшани баён кардаем, бошад, ки бияндешед

18. Бе гумон, мардону заноне, ки инфоқ меқунанд ва ба Аллоҳ таоло қарзе нақу медиҳанд, савобашон дучандон мегардад ва [дар охират] подоше фохир [-у нек] ҳоҳанд дошт

19. Қасоне, ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш имон оварданд, ростгӯён [-и росткирдор] ҳастанд ва шаҳидон назди Парвардигорашон ба сар мебаранд ва [дар охират] подошу нурашон маҳфуз аст. Ва қасоне, ки куфр варзиданд ва оёти Моро дурӯғ шумурданд, дузахианд

\*آلَمْ يَأْنِ لِلّٰدِيْنَ ءَامَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ  
فُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنْ  
الْحُقْقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّدِيْنَ أُوتُواْ  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلٍ فَطَالَ عَلَيْهِمْ  
الْأَمْدُ فَقَسَطَ فُلُوْبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ  
فَسِقْنَوْنَ ﴿٢٦﴾

أَعْلَمُواْ أَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَاهَا لَكُمُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ  
وَأَقْرَصُواْ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا  
يُضَعِّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨﴾

وَالَّدِيْنَ ءَامَنُواْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورُهُمْ  
وَالَّدِيْنَ كَفَرُواْ وَكَبُوْرٌ بِعَيْنِهِمْ  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿٢٩﴾

20. Бидонед, ки зиндагии дунё, бозичава саргармй ва зевар аст ва фахрфурӯшӣ дар баробари яқдигар ва афзунталабӣ дар амволу фарзандон. [Ин зиндагӣ] Дар масал ҳамчун боронест, ки гиёҳон [-и рӯйида] аз он кишоварзонро ба шигифт меоварад; сипас [ин гиёҳи шодоб] пажмурда шавад, он гоҳ мебинӣ, ки зард мешавад ва сипас хошок мегардад ва дар охират [насиби мунофиқону кофирон] азоби шадид аст ва [насиби мӯъминон] омурзишу хушнудии илоҳӣ аст. [Дар ҳар ҳол] Зиндагии дунё чизе ҷуз [лаззату] бархӯрдории фонӣ [ва фиребанда] нест

21. [Эй мардум] Барои расидан ба омурзиши Парвардигоратон ва биҳиште, ки паҳнои он ҳамчун паҳнои осмону замин аст, аз яқдигар пешӣ бигиред. [Ин биҳишт] Барои касоне омода шудааст, ки ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш имон овардаанд. Ин [подош ношӣ аз] фазли илоҳӣ аст, онро ба ҳар ки бихоҳад [ва шоиста бидонад], ато мекунад, ки Аллоҳ таоло фазлу бахшиши бехад дорад

22. Ҳеч осебе дар замин ва ё дар вуҷуди шумо рӯй наҳоҳад дод, магар он ки пеш аз эҷодаш дар дафтари [илми илоҳӣ] рақам хӯрдааст. Ба ростӣ, ки ин кор бар Аллоҳ таоло осон аст

أَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ  
وَأَهُوَ وَزِينَهُ وَتَفَاخُرٌ بَيْتَكُمْ  
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَّا  
غَيْثٌ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَيْثُهُ وَلَمْ  
يَبِعِجْ فَتَرَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ  
حُطَّامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
وَمَعْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعٌ الْغُرُورِ ⑯

سَاقُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا بِاللَّهِ  
وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ  
مَنِ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ  
الْعَظِيمِ ⑯

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
مَنْ قَبِيلَ أَنْ نَبَرَّأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرٌ ⑯

23. [Ин нуктаро тазаккур додем] То бар он чи аз дастатон меравад, афсұс нахүрәд ва бад-он чи ба даст меоваред, сармас тагардед, ки Аллоҳ таоло ҳеч мутакаббири фахрфурӯшеро дўст намедорад

24. Ҳамон касоне, ки бухл меварзанд ва мардумро ба бухл во медоранд ва ҳар ки [аз инфок] рўй бигардонад, [бидонад, ки] Аллоҳ таоло бениёзи сутуда ast

25. Мо паёмбарони хешро бо нишонаҳои равшан фиристодем ва ҳамроҳашон китобу мизон [-и ташхиси ҳақ аз ботил] нозил кардем, то мардум ба адолат бархезанд. Ва оҳан [ва соири фулузот]-ро падид овардем, ки дар он ҳам неруе шадид вучуд дорад ва ҳам манофеे барои мардум. [Чунин кардем] То Аллоҳ таоло бидонад, чи касоне бидуни он ки

Парвардигорашибонро бубинанд, [бо ҷангафзорҳои оҳанин] ў ва паёмбаронашро [дар майдонҳои ҷанг] ёри мекунанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло неруманди шикастнапазир ast

26. Мо Нуҳ ва Иброҳимро [ба рисолат] фиристодем ва дар миёни фарзандонашон [мавҳибати] паёмбарӣ ва китоб муқаррар доштем. Бархе аз онон роҳ ёфтанд ва бисёре аз онон нофармонӣ карданд

لَكِنَّا لَّا تَسْوُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا  
تَفْرُحُوا بِمَا أَعْلَمُكُمْ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

الَّذِينَ يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا  
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا  
الْحُدَيْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ  
وَرُسُلُهُ بِالْعَيْنِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ  
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتَهُمَا الْتُّبُوَّةَ  
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهَتَّدٌ وَكَثِيرٌ  
مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴿٢٦﴾

27. Сипас ба дунболи онон паёмбарони дигарамонро [мабъус кардем] ва сипас Исо писари Марямро фиристодем ва Инчилро ба ўато намудем ва дар дили пайравонаш раъфат ва меҳрубонӣ ниҳодем, вале [дунёгурезӣ ва] раҳбониятеро, ки бидъат ниҳоданд, Мо бар онон муқаррар надоштем ва ҳарчанд ҳадафашон ҷалби хушнудии илоҳӣ буд, вале ҳаққи онро [ҷунонки бояд] риоят накарданд. Аз ин рӯ, Мо ба афроде аз эшон, ки имон оварданд, подошашонро ато кардем, вале бисёре аз онон [ба бероҳа рафтанд ва] нофармон буданд

28. Эй мұмынин, аз Аллоҳ таоло парво күнед ва ба паёмбара什 [холисона] имон биёваред, то Аллоҳ таоло аз раҳмати хеш баҳраи дучандон ба шумо ато намояд ва бароятон нуре падид оварад, ки дар партави он гом бардоред ва шуморо бибахшояд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст

29. [Инро баён кардем] То аҳли китоб бидонанд, ки ба фазлу баҳшиши илоҳӣ дастрасӣ надоранд [ва наметавонанд онро ба касе ихтисос диханд ё аз касе боздоранд] ва ин ки тамоми бартарӣ ба дасти Аллоҳ таоло аст ва ба ҳар кӣ бихоҳад [ва шоиста бидонад] ато мекунад. Бе гумон, Аллоҳ таоло фазлу баҳшиши беҳад дорад

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ إِاثْرِهِم بِرُسُلِنَا  
وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرِيمَ وَإِتَّيْنَاهُ  
الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ  
أَتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً  
أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا  
أَبْتَغَاهُ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَاهَا حَقٌّ  
رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا أَنَّهُمْ ءَامَنُوا مِنْهُمْ  
أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ ﴿٢٩﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُولُوا  
وَءَامَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ  
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا  
تَمْشُونَ بِهِ وَرَغْفَرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٠﴾

إِنَّمَا يَعْمَلُ أَهْلُ الْكِتَابُ لَا  
يَعْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن  
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣١﴾

## المجادلة مучودala سураи

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Аллоҳ таоло сухани он занро шунид, ки бо ту дар бораи шавҳараш сухбат мекард ва ба Аллоҳ таоло шикоят мебурд. Аллоҳ таоло гуфтугӯи шуморо мешунавад, чаро ки Аллоҳ таоло шунавои биност

2. Касоне аз шумо, ки ҳамсарони хешро [аз лиҳози ҳурмати ҳамбистарӣ ҳамчун] модари худ талақӣ мекунанд, [бидонанд, ки] он занон ҳаргиз модаронашон наҳоҳанд буд; модарони эшон фақат заноне ҳастанд, ки онҳоро ба дунё овардаанд. Онон сухане нописанд ва ноҳақ мегӯянд ва [агар тавба кунанд] Аллоҳ таоло баҳшояндаи омурзгор аст

3. Касоне, ки занонашонро зиҳор мекунанд, сипас аз он чи гуфтаанд, бозмегарданд, бояд пеш аз оmezishi ҷинсӣ бо ҳам бардаеро озод кунанд. Ин ҳукмest, ки ба он [панду] андарз дода мешавед ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكُ  
فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
بَصِيرٌ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ  
يَسَّأَلُهُمْ مَا هُنَّ أَمْهَاتُهُمْ إِنْ أُمْهَاتُهُمْ  
إِلَّا أَنَّهُمْ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ  
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا وَإِنَّ اللَّهَ  
لَغَنُوْغَ غَنُوْرٌ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يَسَّأَلُهُمْ ثُمَّ  
يَمْؤُدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرُ رَبَّةٍ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ  
ثُوعَطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

4. Пас, касе, ки [бардаер] наёбад, пеш аз омезиши чинсй ду мох паёпай рўза бигирад ва касе, ки наметавонад [рўза бигирад, дар он сурат] бояд шаст мискинро таом диҳад. Ин [каффора] барои он аст, ки ба Аллоҳ таоло ва расулаш имон биёваред ва инҳо ҳудуди [аҳқоми] илоҳӣ аст ва барои кофирион азоби дардноке [дар пеш] аст

5. Ҳамоно касоне, ки бо Аллоҳ таоло ва расулаш душманӣ мекунанд, хор [-у залил] мешаванд, ҳамон гуна ки пешиниёни онҳо низ хор [-у залил] шуданд ва ба ростӣ, Мо оёти равшане нозил кардем ва барои кофирион азоби хоркунандае [дар пеш] аст

6. Рӯзе, ки Аллоҳ таоло ҳамаи онҳоро [аз гӯр] бармеангезад, сипас онҳоро аз он чи кардаанд, боҳабар месозад, [ҳамон аъмоле, ки] Аллоҳ таоло ҳисоби онро нигаҳ дошта, аммо онҳо фаромӯшаш кардаанд ва Аллоҳ таоло бар ҳама чиз гувоҳ [ва нозир] аст

7. Магар надидай, ки Аллоҳ таоло он чиро, ки дар осмонҳо ва он чиро, ки дар замин аст, медонад? Ҳеч начвое миёни се нафар набошад, магар он ки Ў чаҳорумини онҳост ва на миёни панҷ нафар, магар он ки Ў шашумини онҳост ва на камтар аз ин [адад] на бештар, магар он ки ҳар кучо бошанд, Ў ҳамроҳи онҳост. Сипас рӯзи қиёмат онҳоро аз он чи кардаанд, боҳабар месозад. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба ҳама чиз доност

فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  
مُسْتَأْعِينٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاًطًا فَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَيِّئَنَ مِسْكِينًا  
ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَتَلْكُخُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِينَ  
عَذَابُ أَلِيمٌ ⑤

إِنَّ الَّذِينَ يُحَاجُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
كُبِّثُوا كَمَا كُبِّثَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِنَّ بَيِّنَاتٍ  
وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑥

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّسُهُمْ  
بِمَا عَلِلُوا أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑦

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا  
يَكُونُ مِنْ تَحْوَى ثَلَاثَةٌ إِلَّا هُوَ  
رَأَيْهُمْ وَلَا حَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ  
وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا  
هُوَ مَعْهُمْ أَئِنَّ مَا كَانُوا مُّثْمِنِينَ بِهِمْ  
بِمَا عَلِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑧

8. [Эй паёмбар,] магар наидай касонеро, ки аз начво нахъй шуданд, сипас ба он чӣ аз он нахъй шуда буданд, бозмегарданд ва ба гуноҳ ва таҷовуз ва нофармонӣ аз паёмбар бо ҳам начво меқунанд ва ҳангоме ки назди ту меоянд, ба начво ба ту дуруд меғиристанд, ки [ҳатто] Аллоҳ таоло бо он [калимот] ба ту дуруду салом нағуфтааст; ва [онҳо] дар дили худ мегӯянд: «Чаро Аллоҳ таоло моро ба [кайфари] он чӣ мегӯем, азоб намекунад?» Ҷаҳаннам барояшон коғӣ аст, [ки] ба он ворид мешаванд; ва чӣ бад [саранҷом ва] ҷойгоҳе аст!

9. Эй қасоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки бо яқдигар начво меқунед, ба қасди гуноҳ ва таҷовуз ва нофармонӣ аз расул начво нақунед ва ба некӣ ва парҳезгорӣ начво кунед ва аз Аллоҳ таоло битарсед, ки ба сӯи ӯ ҳашр ҳоҳед шуд.

10. Ҷуз ин нест, ки сухани пинҳоне [ки муҷиби гуноҳ ва душмани мегардад] аз сӯи шайтон аст, то қасонеро, ки имон овардаанд, [бо онҳо гирифтор кунад ва дар натиҷа] андӯҳгин созад ва [ҳол он ки ӯ] ҷуз ба фармони Аллоҳ таоло наметавонад ҳеч зараре ба онон бирасонад; пас, муъминон бояд бар Аллоҳ таоло тавакkal кунанд

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
الْتَّجَوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ  
وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْأَثْمِ وَالْعَدْوَنَ  
وَمَعَصَيَتِ الرَّسُولِ ۝ إِذَا جَاءُوكَ  
حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحِيطَكِ بِهِ اللَّهُ  
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا  
الَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ  
يَصْلُوْنَهَا ۝ فَيَئْسَسُ الْمَصِيرُ ⑤

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ  
فَلَا تَتَنَجَّوْنَ بِالْأَثْمِ وَالْعَدْوَنَ  
وَمَعَصَيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْنَ بِالْإِ  
وَالْتَّقْوَى ۝ وَأَنْقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
تُخْشِرُونَ ۝

إِنَّمَا الْتَّجَوَى مِنَ الشَّيْطَانِ  
إِيَّاهُنَّ الَّذِينَ حَمَلُوا وَلَيْسَ  
بِضَآهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىَ  
الَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

11. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки ба шумо гуфта шавад: «Дар мачолис чо боз кунед», пас, [чо] боз кунед [ки бо ин кор] Аллоҳ таоло барои шумо кушоиш меоварад ва ҳангоме ки гуфта шавад: «Бархезед», пас, бархезед. Аллоҳ таоло мақом [-у дараҷот]-и касоне аз шуморо, ки имон овардаанд ва касонеро, ки илм дода шудаанд, боло мебарад ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст

12. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки меҳоҳед бо расууллоҳ начво кунед, пеш аз начвоятон садақае [дар роҳи Аллоҳ таоло] бидиҳед. Ин [кор] барои шумо беҳтару покизатар аст. Аммо агар чизе наёфтед, бе гумон, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

13. Оё [аз фақр] тарсидед, ки пеш аз начвоятон садақаҳое диҳед? Ҳол ки чунин накардед ва Аллоҳ таоло аз шумо даргузашт, пас, намоз барпо доред ва закот бипардозед, ва аз Аллоҳ таоло ва Паёмбараш итоат кунед ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ  
لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجَالِيسِ  
فَافْسُحُوا يَنْسَحِجَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا  
قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَيْرٌ ۝

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ  
الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ  
نَجْوَتُكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَحْدُدُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

إِنْ شَفَقْتُمْ أَنْ تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ  
نَجْوَتُكُمْ صَدَقَتْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا  
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الرِّزْكَوْهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ۝

14. [Эй паёмбар] Оё надидй касонеро, ки бо қавме дўстӣ карданд, ки Аллоҳ таоло бар онон ҳашм [-у ғазаб] кардааст; онҳо на аз шумо ҳастанд ва на аз онон [яхудиён]; ва ба дурӯғ савганд ёд мекунанд [ки мусулмонанд], дар ҳоле ки худ медонанд [ки мунофиқанд].

15. Аллоҳ таоло азоби сахте барои онҳо омода кардааст, чаро ки бе гумон, аъмоли баде анҷом медоданд

16. Онҳо савгандҳои худро сипар [-и бало] қарор доданд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд; пас, азоби хоркунандае [дар пеш] доранд.

17. Ҳаргиз амволу фарзандонашон чизе аз азоби Аллоҳро аз онҳо дафъ наҳоҳад кард. Онҳо аҳл [-и оташ]-и дузаханд ва ҷовидона дар он мемонанд

18. Рӯзе, ки Аллоҳ таоло ҳамагии онҳоро бармеангезад, он гоҳ онҳо барои Ӯ [низ] савганд ёд мекунанд, ҳамон гуна ки [имрӯз дар дунё] барои шумо савганд ёд мекунанд ва гумон мекунанд, ки бар чизе [судманд] ҳастанд. Огоҳ бошед [ва бидонед], ки онҳо дурӯғгӯёнанд

19. Шайтон бар онҳо чира шуда ва ёди Аллоҳро аз хотирашон бурдааст. Онҳо ҳизби шайтон ҳастанд ва огоҳ бошед [ва бидонед], ки ҳизби шайтон зиёнкоранд

\*  
أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّوْ قَوْمًا

عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ  
وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ  
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

أَخْتَدُوا أَيْمَنَهُمْ جَنَّةَ فَصَدُّوا عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧﴾

لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
أَوْلَادُهُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَيْعًا أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْكَارِهِمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ ﴿١٨﴾

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ  
لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ  
أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ  
الْكَاذِبُونَ ﴿١٩﴾

أَسْتَحْوِدُ عَلَيْهِمُ الْشَّيْطَانُ  
فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ  
الْشَّيْطَانِ إِنَّمَا زِبْدُ حِزْبِ الشَّيْطَانِ  
هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٢٠﴾

20. Бе гумон, касоне, ки бо Аллоҳ таоло ва паёмбараш мухолифат [ва душмани] мекунанд, дар зумраи хортарин [афрод]-анд

21. Аллоҳ таоло муқаррар доштааст, ки «яқинан, ману расулонам пирӯз мешавем». Бе гумон, Аллоҳ таоло неруманди шикастнопазир аст.

22. [Эй паёмбар] ҳеч қавмеро намеёбӣ, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон дошта бошанд ва бо касоне, ки бо Аллоҳу расулаш [душмани ва] мухолифат меварзанд, дӯстӣ кунанд; агарчи падаронашон ё фарзандонашон ё бародаронашон ё хешовандонашон бошанд. Онҳо касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло имонро дар [сафҳаи] дилҳояшон навиштааст ва ба рӯҳе аз ҷониби худ онҳоро тақвият [ва таъиид] намудааст ва онҳоро ба боғхое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки аз зери [дараҳтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст, ҷовидона дар он мемонанд. Аллоҳ таоло аз онҳо хушнуд аст ва онҳо [ниز] аз Аллоҳ таоло хушнуданд. Онҳо ҳизби Аллоҳ таоло ҳастанд. Огоҳ бошед! Бе тардид, ҳизби Аллоҳ таоло растагоранд

إِنَّ الَّذِينَ يُحَاجِدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ فِي الْأَلْدَانِ ﴿٦﴾

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَمِ إِنَّا وَرُسُلِنَا  
اللَّهُ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴿١١﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ يُؤْكِدُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا عَابِدَاهُمْ أَوْ  
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ  
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْأَيْمَنَ  
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَلِيلِيهِنَّ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ  
أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

## Сураи Ҳашр الحشر

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, барои Аллоҳ таоло тасбех мегӯянд ва ӯ пирӯзманди ҳаким аст
2. Ӯст, ки қасоне аз аҳли китобро, ки кофир шуданд, бо нахустин барҳӯрд [ва гирдоварии лашкар] аз диёрашон берун ронд. Гумон намекардед, ки онҳо хориҷ шуданд ва худашон [низ] гумон мекарданد, ки дижҳо [-и муҳкам]а-шон онҳоро аз [азоби] Аллоҳ таоло монеъ мешавад; пас, [азоби] Аллоҳ таоло аз ҷойе, ки гумон намекарданд, ба суроғашон омад ва дар дилҳояшон тарсу ваҳшат афканд, [ба гунае ки] хонаҳои худро бо дасти худ ва бо дasti мӯминон вайрон мекарданд; пас, эй соҳибони биниш, ибрат гиред
3. Агар Аллоҳ таоло тарки ватан [ва оворагӣ]-ро бар онон муқаррар надошта буд, яқинан ононро дар [ҳамин] дунё азоб мекард ва барои эшон дар охиrat азоби оташ [-и чаҳаннам] аст
4. Ин [оворагӣ ва азоб] ба хотири он аст, ки онҳо бо Аллоҳ таоло ва паёмбараш муҳолифат [ва душманий] карданд ва ҳар кас бо Аллоҳ таоло муҳолифат [ва душманий] кунад, бе гумон, Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزِيزٌ أَحَقُّ كِبَرَ<sup>①</sup>  
 هُوَ أَلَّذِي أَخْرَجَ الْأَذْيَنَ كَفَرُوا  
 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَرِهِمْ  
 لَا وَلِ الْحَسْنَى مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا  
 وَظَلَوْا أَنَّهُمْ مَانَعُهُمْ حُصُونُهُمْ  
 مِنْ أَلَّهِ فَأَتَهُمُ الْأَلَّهُ مِنْ حَيْثُ  
 يَحْتَسِبُو وَقَدَّافَ فِي قُلُوبِهِمْ  
 الْرُّغْبَةُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ  
 وَأَيْدِيَ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَرُوا يَأْوِي  
 أَلْأَبْصَرِ<sup>②</sup>

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
 الْجَلَاءَ لَعَدَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ<sup>③</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعَقَابِ<sup>④</sup>

5. Он чи аз дарахти хурмо буридед ва ё онро истода бар решаш боқй гузоридед, ба фармони Аллоҳ таоло буд, то фосиқонро хор [-у расво] созад.

6. Ва он чи Аллоҳ таоло аз [амволи] онҳо ба паёмбараш бозгардонида [ва бахшида] аст, пас, бар он [амвол] на аспе тохтед ва на шутуре; вале Аллоҳ таоло расулонашро бар ҳар кас, ки бихоҳад, чира мегардонад ва Аллоҳ таоло бар ҳар чиз тавоност

7. Ва он чи Аллоҳ таоло аз [амволи] аҳли ободиҳо ба паёмбараш бозгардонида [ва бахшида] аст, аз они Аллоҳ таоло ва расул ва хешованҷони ў ва ятимон ва бенавоён ва дарроҳмондагон аст. То [ин амвол] дар миёни сарватмандони шумо даст ба даст нашавад; ва он чи ки расулуплоҳ ба шумо дод, бигиред ва аз он чи ки шуморо аз он наҳӣ кард, даст бардоред ва аз Аллоҳ таоло парво кунед, ки Аллоҳ таоло саҳткайфар аст

8. [Ин амвол] Барои фуқарои муҳочире аст, ки аз хона ва амволашон берун ронда шуданд, аз Аллоҳ таоло фазл ва хушнудӣ металабанд ва Аллоҳ таоло ва паёмбарашро ёрӣ мекунанд. Онҳо ростгӯёнанд

مَا قَطْعْتُمْ مِنْ لَيْلَةٍ۝ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا  
قَائِمَةً۝ عَلَىٰ أُصْرُولَهَا فَإِذَا دِنَّ الَّهُ  
وَلَيَخْزِيَ الْفَسِيقِينَ ⑤

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ  
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا  
رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْلِطُ رُسُلَهُ  
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ⑥

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ  
الْقُرْبَىٰ فِلَلَهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَىٰ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ  
الْأَغْيِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِنَّكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُدُودُهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ  
فَإِنْتُمْ هُوَ وَأَنْتُمُ الَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ⑦

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا  
مِنْ دِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَبَغُونَ  
فَضَالَّ مِنْ الَّهِ وَرِضُوا نَّا وَيَنْصُرُونَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الصَّابِدُونَ ⑧

9. Ва [низ] касоне, ки пеш аз онон дар диёри ислом [Мадина] чой гирифта ва имон овардаанд, афродеро, ки ба сүяшон ҳичрат мекунанд, дўст доранд ва дар дилҳои худ аз он чи [ба муҳочирон] дода шуда, эҳсоси ҳасад [ва ниёз] намекунанд ва эшонро бар худ муқаддам медоранд, ҳатто агар худ ниёзманд бошанд; ва касоне, ки аз бухл [-у ҳирс]-и нафси хеш дар амон бимонанд [ва дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ кунанд], онон раstagоранд

10. Ва [низ] Касоне, ки пас аз онҳо [пас аз муҳочирону ансор] омадаанд, мегўянд: «Парвардигоро, мо ва бародаронамонро, ки дар имон бар мо пешӣ гирифтанд, биёмурз ва дар дилҳоямон нисбат ба касоне, ки имон овардаанд, кинае қарор мадех. Парвардигоро, бе гумон, Ту дилсӯзи меҳруbonӣ»

11. Оё мунофиқонро надидӣ, ки пайваста ба бародарони аҳли китобашон, ки куфр варзидаанд, мегўянд: «Агар шуморо [аз сарзаминатон] берун кунанд, мо [низ] бо шумо берун ҳоҳем омад ва ҳаргиз [сухани] касеро дар мавриди шумо итоат наҳоҳем кард ва агар бо шумо ҷанг шавад, албатта ёритон ҳоҳем кард?». Аллоҳ таоло гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо дурӯғгӯ ҳастанд

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوْ لِلَّهَ وَالِّيَمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْبِيْنَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُتُوا وَيُوَرِّوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةً وَمَنْ يُوَقَ شَعَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا أَخْيَرُ لَنَا وَلَا حَوَّبَنَا اللَّهُ رَبَّنَا سَبَقُوْنَا بِالِّيَمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَالًا لِلَّذِينَ ءامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

\* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُوْنَ لَا حَوَّبَنَا اللَّهُ رَبَّنَا كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجُمُ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطْبِعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوِّتُنُّمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَلِّذِبُونَ ﴿٨﴾

12. Агар онҳо [яҳудиён]-ро [аз ватанашон] берун кунанд, эшон ҳамроҳи онон берун намераванд ва агар бо онҳо ҷанг шавад, ёриашон наҳоҳанд кард ва агар [ҳам] ёриашон кунанд, албатта, пушт [ба майдон] карда, фирор мекунанд ва дигар ёри намешаванд

13. [Эй муъминон] Шумо, ҳатман, дар дилҳои онон беш аз Аллоҳ таоло мояни ҳаросед, зоро онон мардумоне ҳастанд, ки намефаҳманд

14. Онҳо [яҳудиён] ҳаргиз дастачамъӣ бо шумо намечанганд, магар дар рустоҳо [ва дижҳо]-и муҳкам ё аз пушти деворҳо. Ҷангашон дар миёни худашон саҳт аст. Ту онҳоро муттаҳид мепиндорӣ, дар холе ки дилҳояшон пароканда аст, зоро онҳо қавме ҳастанд, ки намеандешанд

15. [Достони ин яҳудиён] Монанди [достони] қасонест, ки андаке пеш аз онон буданд [ва дар воқеаи Бадр] сазои кор [-и бад]-и худро ҷашиданд ва барои эшон азоби дардноке [дар пеш] аст

16. Ҳамчун [достони] шайтон аст, ҳангоме ки ба инсон гуфт: «Коғир шав»; пас, чун коғир шуд, [ба ў] гуфт: «Ман аз ту безорам, [чаро ки] ман аз Аллоҳ таоло – Парвардигори ҷаҳониён – метарсам»

لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ  
وَلَيْنَ فُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَيْنَ  
نَصَرُوهُمْ لَيُؤْنَّ الْأَدَبَرَ لَا  
يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾

لَأَنَّمُ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ  
اللَّهِ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْقِفُهُنَّ ﴿١٣﴾

لَا يُقْتَلُونَ كُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَىٰ  
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُذُرٍ بِأَسْهُمْ  
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا  
وَقُلُوبُهُمْ شَقِيقٌ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

كَمَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًاٰ  
ذَاقُوا وَبِالْأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

كَمَلَ الْشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ  
أَكْثُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ  
مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

17. Пас, саранчом [-и кор]-и онҳо ин шуд, ки онҳо ҳар ду дар оташи [дузах] хоҳанд буд. Ҷовидона дар он мемонанд ва ин аст кайфари ситамгорон.

18. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво қунед ва ҳар кас бояд бингарад, ки барои фардо чи пеш фиристодааст ва аз Аллоҳ таоло битарсед. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст

19. Ва ҳамчун касоне набошед, ки Аллоҳро фаромӯш карданд, пас, Аллоҳ таоло [низ] ононро дучори худфаромӯшӣ соҳт. Онҳо [бадкору] нофармонанд

20. Ҳаргиз аҳли ҷаҳаннам ва аҳли биҳишт яқсон нестанд. Аҳли биҳишт растагоранд

21. Агар ин Куръонро бар кӯхе нозил мекардем, яқинан, онро аз тарси Аллоҳ таоло хокистар ва аз ҳам пошида медидӣ; ва ин масалҳоро барои мардум мезанем, бошад, ки бияндешанд.

22. Ў Аллоҳ таоло аст, ки ҷуз Ӯ маъбуде [ростин] нест; донои ғайб ва ошкор аст; Ӯ баҳшандай меҳруbon аст

فَكَانَ عَقِيبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي الْتَّارِ  
خَلِيلَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاؤُهُمَا  
الظَّالِمِينَ ١٧

يَتَأْمُلُهُمَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْقَلُوا اللَّهَ  
وَلَتُنْظُرُ نَعْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِّ  
وَأَنْقَلُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا  
تَعْلُمُونَ ١٨

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ  
فَأَنْسَهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ  
الْفَسِيقُونَ ١٩

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْثَّارِ  
وَأَصْحَابُ الْحَجَّةِ أَصْحَابُ الْحَجَّةِ  
هُمُ الْفَاجِرُونَ ٢٠

لَوْ أَنَّرَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى حَبْلٍ  
لَرَأَيْتُهُ وَخَشِعًا مُتَصَدِّقًا مِنْ  
خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلَقَّ الْأَمْمَلَ نَصْرُبُهَا  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ  
الْغَيْبُ وَالْشَّهَدَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّجِيمُ ٢٢

23. Ў Аллоҳест, ки чуз ў маъбуде [баҳақ] нест; [Ўст] фармонраво, мунаzzaх, беайб ва нуқс, тасдиқунандаи паёмбаронаш, муроқиб [-и аъмоли бандагонаш], қурдатманди шикастнапазир, шукӯҳманду шикастдиҳандаи мутлақ, воломақому шоистаи азамат. Аллоҳ таоло аз он чи [барои Ў] шарик меоваранд, поку мунаzzaҳ аст

24. Ў Аллоҳ таоло аст: холиқи ҳастӣ, оғаридгори он аз нестӣ [ва] шаклдиҳандаи махлуқот; номҳои нек барои Ўст. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, тасбехи Ў мегӯянд ва Ў қурдатманди шикастнапазир [ва] ҳаким аст.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْمَلِكُ الْفَدُوسُ الْأَسَلَمُ الْمُؤْمِنُ  
الْمُهَمَّيْنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ  
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَشَرِّكُونَ ﴿٦١﴾

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ  
لَهُ الْأَنْوَمَاءُ اَخْسَنَنِي يُسَيِّدُ لَهُ وَمَا  
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

## Сураи Мумтаҳана

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Эй касоне, ки имон овардаед, агар барои чиҳод дар роҳи Ман ва талаби хушнудии Ман аз [ватани худ] берун омадаед, душмани Ману душмани худатонро дӯст магиред, ки ба онҳо меҳрубонӣ кунӣ; ва ҳол он ки онон ба дини ҳаққе, ки барои шумо омадааст, қуфру инкор варзидаанд ва паёмбар ва шуморо овора кардаанд; чаро ки ба Аллоҳ таоло – Парвардигоратон – имон доред. Шумо пинҳонӣ бо онҳо пайванди дӯстӣ барқарор мекунед, дар ҳоле ки Ман ба он чи ки пинҳон медоред ва он чи ки ошкор месозед, донотарам; ва ҳар кас аз шумо, ки чунин [коре] кунад, яқинан роҳи ростро гум кардааст.

2. Агар онҳо бар шумо даст ёбанд, душманонатон ҳоҳанд буд ва ба озоратон дасту забон мекушоянд ва дӯст доранд, ки шумо [низ] кофир гардед

3. Рӯзи қиёмат ҳаргиз хешовандонатон ва фарзандонатон ба ҳолатон суде наҳоҳанд дошт. Аллоҳ таоло дар миёни шумо ҷудой меандозад ва Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, биност

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِدُوا  
عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أَوْلَاهُمْ لَتُقْوَى  
إِلَيْهِم بِالْمَوَاهِدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا  
جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُجْرِجُونَ  
الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ حَرَجْمُ جَهَنَّمَ  
فِي سَبِيلِي وَأَنْبَغَآءَ مَرْضَاتِي تُشَرُّونَ  
إِلَيْهِم بِالْمَوَاهِدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا  
أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُ  
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلُ ①

إِن يَنْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ  
وَبَيْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ  
وَاللَّسِنَتُهُم بِالسُّوءِ وَرَدُّوا لَوْ  
تَكُنُفُونَ ②

لَن تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا  
أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ  
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ③

4. Яқинан барои шумо дар [зиндагии] Иброҳим ва касоне, ки бо ў буданд, сармашки хубе вучуд дорад; он гоҳ ки ба қавми худ гуфтанд: «Мо аз шумо ва аз он чи ғайр аз Аллоҳ таоло мепарастед, безорем; ба шумо кофир шудаем ва миёни мо ва шумо душманий ва кинаи ҳамешагӣ падид омадааст, то вақте ки ба Аллоҳи ягона имон оваред», магар он сухани Иброҳим, ки ба падараш [Озар] гуфт: «Ман бароят омурушиш талаб меқунам ва дар баробари Аллоҳ таоло барои ту ихтиёри чизеро надорам».
- Парвардигоро, бар Ту таваккал кардем ва ба сӯи Ту рӯй овардем ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯи Туст.

5. Парвардигоро, моро дастхуши [фитнаи] кофирон қарор мадеҳ ва моро биёmurз эй Парвардигори мо; ҳамоно Ту пирӯzmanди ҳакимӣ»

6. Мусалламан барои шумо дар [зиндагии] онҳо [Иброҳим ва ёронаш] сармашки хубе аст, барои касоне, ки умед ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат доранд; ва ҳар кас рӯйгардон шавад, [бидонад, ки] Аллоҳ таоло бениёзу сутуда аст

7. Чи басо Аллоҳ таоло миёни шумо ва касоне [аз мушрикин], ки бо онҳо душманий доштаед, [пайванди] дӯстӣ [ва муҳаббат] барқарор кунад; ва Аллоҳ таоло тавоност; ва Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَءَوْا مِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أُلْعَدَوْةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبْدَأَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنْ أَنَّهُمْ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوْكِنَنا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَوْمَ لِفَانَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٣﴾

\*عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾

8. Аллоҳ таоло шуморо аз некій кардан ва риояти адолат нисбат ба касоне, ки дар [амри] дин бо шумо начангодаанд ва шуморо аз диёратон берун накардаанд, нахій намекунад. Бе гумон, Аллоҳ таоло адолатпешагонро дұст медорад

9. [Ӯ] Танҳо шуморо аз дұстій бо касоне нахій мекунад, ки дар [амри] дин бо шумо ҹангодаанд ва шуморо аз диёратон берун кардаанд ва бар берун рондани шумо [ба дигарон] кумак кардаанд; ва ҳар кас бо онон дұстій кунад, ононанд, ки ситамгоронанд.

10. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки занони муъмини мухочир ба назди шумо меоянд, онҳоро биозмоед; Аллоҳ таоло ба имонашон донотар аст. Пас, агар онҳоро [занони] муъмин ёфтед, эшонро ба сүйи кофирон бознагардонед. На он занон бар эшон [кофирон] ҳалоланд ва на он [мардон] бар ин занони ҳалол; ва ҳар чи [шавҳарони кофир] харчи [ин занон] кардаанд, ба онҳо бидиҳед; ва бар шумо гунохе нест, ки пас аз он ки маҳрияжояшонро пардохтед, бо онон издивоч кунед; ва ба [нигах доштани пайванди заношүй бо] занони кофир дил набандед; [ва чун занони шумо назди онон раванд, раҳояшон кунед] ва он чиро харч кардаед, [аз эшон] мутолиба кунед; ва [кофирон низ] он чиро харч кардаанд, мутолиба кунанд. Ин ҳукми Аллоҳ таоло аст, ки дар миёни шумо доварй мекунад; ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ  
يُقْتَلُوكُمْ فِي الْأَدْيَنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  
مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُواْ  
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨٦

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ  
فَقْتَلُوكُمْ فِي الْأَدْيَنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ  
دِيْرِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ  
أَن تَوْلُوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٨٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ جُلُّ  
أَهْمَمْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَعَانُوهُمْ  
مَا أَنْتُقْفُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
الْكَوَافِرِ وَسَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ  
وَلَا يُسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ  
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيهِ حَكِيمٌ ٨٩

11. Агар яке аз ҳамсарони шумо ба сүйи кофирон рафт, он гоҳ шумо [дар ҹанг бар онон пирӯз шудед ва] ба интиқом аз кофирон бархостед, пас, ба қасоне, ки ҳамсаронашон [ба сүйи қуффор] рафтаанд, ҳаммонанди он чиро, ки харҷ кардаанд, [аз ғаноим] бипардозед; ва аз Аллоҳе, ки шумо ба Ӧ имон доред, парво қунед

12. Эй паёмбар, ҳангоме ки занони муъмин назди ту омаданд, то бо ту байъат қунанд, ки чизеро бо Аллоҳ таоло шарик насозанд ва дуздӣ накунанд ва муртакиби зино нашаванд ва фарзандони худро накушанд ва фарзандеро ба дурӯf ба шавҳаронашон нисбат надиҳанд ва дар корҳои нек аз ту нофармонӣ накунанд, бо онон байъат қун ва аз Аллоҳ таоло барояшон омурзиш бихоҳ. Бе гумон, Аллоҳ таоло омурзандай меҳрубон аст

13. Эй қасоне, ки имон овардаед, бо қавме, ки Аллоҳ таоло бар онон ҳашм [-у ғазаб] гирифтааст, дӯстӣ накунед. Онҳо аз охиrat маъюсанд, ҳамон ғуна ки кофирон аз ғӯрхуфтагон [мурдагони дар ғӯристон дафншуда] маъюсанд

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِهِمْ  
إِلَى الْحَمَارِ فَعَاقِبُتُمْ فَقَاتُوا أَذْنِينَ  
ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِّثْلَ مَا آنفُقُوا  
وَأَتَقْوَا اللَّهُ الَّذِي أَنْشَمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ  
يُبَاتِعُنَّكَ عَلَيْ أَنْ لَا يُنْشِرُكَنَ بِاللَّهِ  
شَيْئًا وَلَا يُسْرِقُنَ وَلَا يَرْزِقُنَ وَلَا  
يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَ وَلَا يَأْتِيَنَ بِهُنَّ  
يَقْتَرِبُنَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ  
وَلَا يَعْصِيَنَكَ فِي مَعْرُوفٍ  
فَبَاعِيْهُنَ وَأَسْعَفُرُ لَهُنَ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَُّ قَوْمًا  
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُّوْا مِنَ  
الْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُ مِنْ  
أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٤﴾

## Сураи Сафф

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, тасбехи Аллоҳ таоло мегӯянд ва Ӧ пирӯзманди ҳаким аст
2. Эй касоне, ки имон овардаед, чаро чизеро мегӯед, ки [ба он] амал намекунед?
3. Назди Аллоҳ таоло саҳт нописанд [ва муциби хашм] аст, ки чизеро бигӯед, ки [ба он] амал намекунед.
4. Бе гумон, Аллоҳ таоло касонеро, ки чун бинои оҳанин саф баста [ва] дар роҳи Ӧ пайкор мекунанд, дӯст медорад
5. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] ҳангомеро, ки Мӯсо ба қавмаш гуфт: «Эй қавми ман, чаро маро озор [ва азият] мерасонед, дар ҳоле ки медонед, бе гумон, ман фиристодай Аллоҳ таоло ба сӯи шумо ҳастам?». Пас, чун онон [аз ҳақ] мунҳариф шуданд, Аллоҳ таоло дилҳояшонро мунҳариф соҳт; ва Аллоҳ таоло қавми нофармонро ҳидоят намекунад.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزِيزُ الْحَكَمِ ﴿١﴾  
يَنَأِيْهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا  
لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

كَبُرُّ مَقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا  
لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي  
سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوهُمْ بُنَيَّنٌ  
مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ لَمْ  
تُؤْذُنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ  
اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَأَغُوا أَرَأَعَ اللَّهُ  
فُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

6. Ва [ёдовар биш] ҳангоме ки Исо писари Марям гуфт: «Эй Бани Исройл, бе гумон, ман фиристодаи Аллоҳ таоло ба сўйи шумо ҳастам. Он чи аз Таврот, ки пеш аз ман буда тасдиқ мекунам ва [низ] муждадиҳанда ба расуле ҳастам, ки баъд аз ман меояд ва номаш «Аҳмад» аст». Пас ҳангоме ки ў [Аҳмад] бо музчизаҳо [ва далоили равшан] ба сўи онон омад, гуфтанд: «Ин ҷодуи ошкор аст».

7. Чи касе ситамгортар аз он касе аст, ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ бубандад, дар ҳоле ки ба [дини] ислом даъват мешавад? Ва Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгоронро ҳидоят намекунад.

8. Онҳо меҳоҳанд нури Аллоҳро бо даҳони худ хомӯш кунанд, вале Аллоҳ таоло комилкунандаи нури хеш аст; ҳарчанд кофирон хуш надошта бошанд.

9. Ўст, ки паёмбарашро бо ҳидояту дини ҳақ фиристодааст, то онро бар ҳамаи адён пирӯз гардонад, ҳарчанд мушрикон нохушнуд бошанд

10. Эй қасоне, ки имон овардаед, оё [меҳоҳед] шуморо ба тичорате роҳнамой кунам, ки шуморо аз азоби дарднок начот диҳад?

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرِيمَ يَبْيَقِي  
إِسْرَائِيلَ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي كُمْ  
مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ الْتَّوْرَةِ  
وَمُبَيِّنًا بِرَسُولِيْ بِأُنَّى مِنْ بَعْدِي  
أَسْسُهُمْ أَمْحَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ  
مُّبِينٌ

وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ  
وَاللَّهُ لَا يَهِيِّئُ لِلنَّاسِ  
الظَّلَمَاتِ

يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ  
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ ثُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ  
الْكَثِيرُونَ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى  
وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ  
كُلُّهُمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ  
عَلَى تِجْلِرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ  
أَلِيمٍ

11. Ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш имон биёваред ва бо амвол ва ҷонҳоятон дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод кунед. Агар бидонед, ин [кор] барои шумо беҳтар аст.

12. [Агар чунин кардед, Аллоҳ таоло] гуноҳонатонро мебахшад ва шуморо дар боғхое [аз биҳишт] ворид меқунад, ки чӯйборон аз зери [дарахтони] он ҷорӣ аст ва дар хонаҳои покиза дар биҳишт ҷовидон [чой медиҳад]. Ин комёбии бузурге аст.

13. Ва [неъмати] дигаре, ки онро дӯст доред, [низ ба шумо иноят мефармояд, ки ҳамоно] ёрӣ аз сӯйи Аллоҳ таоло ва пирӯзии наздик аст; ва мӯъминонро [ба ин пирӯзӣ] башорат дех.

14. Эй қасоне, ки имон овардаед, ёварони [дини] Аллоҳ таоло бошед; ҳамон гуна ки Исо – писари Марям – ба ҳаворион гуфт: «Чи қасоне ёварони ман [дар даъват] ба сӯи Аллоҳ таоло ҳастанд?». Ҳаворион гуфтанд: «Мо ёварони [дини] Аллоҳ таоло ҳастем». Пас, гурӯҳе аз Бани Истроил имон оварданд ва гурӯҳе коғир шуданд. Он гоҳ мо қасонеро, ки имон оварда буданд, бар душманоナшон неру [ва тавоной] додем, ва саранҷом пирӯз шуданд

ثُمَّ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

يَعْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَحْبِرِي مِنْ

تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ وَمَسَكِينٌ طَيْبَةٌ فِي

جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿٣٢﴾

وَأَخْرَى تُحْبِبُهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ

وَفَتْحٌ فَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا

اللَّهُ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

لِلْحَوَارِيْكَنَ مَنْ أَنْصَارَى إِلَى اللَّهِ

قَالَ الْحَوَارِيْبُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

فَكَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ

آمَنُوا عَلَى عَدْوِهِمْ فَأَصْبَحُوا

ظَاهِرِينَ ﴿٣٤﴾

الجمعة  
Сураи Чумъа

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, тасбехи Аллоҳ таоло мегӯянд; [Аллоҳ таоло] ки фармонраво, мунаzzах [ва] пирӯзманду ҳаким аст

2. Ўст, ки аз миёни бесаводон паёмбаре аз миёни худашон барангехт, ки оятҳояшро бар онҳо бихонад ва эшонро пок гардонад ва ба онон Китоб [Қуръон] ва ҳикмат биёмӯзад; агарчи пеш аз ин дар гумроҳии ошкор буданд

3. Ва [ин паёмбар] бар гурӯҳи дигаре аз онон [низ мабъус шудааст], ки ҳанӯз ба онҳо [наслҳои пешин] напайвастаанд; ва Ўшикастнопазири ҳаким аст

4. Ин фазли Аллоҳ таоло аст, ки онро ба ҳар кас, ки бихоҳад, мебахшад; ва Аллоҳ таоло дорои фазли азим аст

5. Масали касоне, ки [амал ба] Таврот ба онон таклиф шуд, вале онро [чунончи бояду шояд] риоя накарданд, ҳамчун ҳарест, ки китобҳоеро ҳамл мекунад [аммо аз он чизе намефаҳмад]. Чи бад аст масали гурӯҳе, ки оёти илоҳиро такзib карданд! Ва Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгоронро ҳидоят намекунад

يُسَجِّلُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ إِنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ①

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّةِ  
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ<sup>عَانِيَتِهِ</sup>  
وَيُرِكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفَنِ  
ضَلَالٌ مُّبِينٌ ②

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④

مَئُلُّ الَّذِينَ حُنْلُوا أَلْتَوْرَةً ثُمَّ لَمْ  
يَحْمِلُوهَا كَمَثْلِ الْحِجَارَ يَحْمِلُ  
أَسْفَارًا يُنَسَّ مَئُلُّ الْقَوْمِ الَّذِينَ  
كَذَّبُوا يُبَاتِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّلَّمِيْنَ ⑤

6. Бигү: «Эй яхудиён, агар гумон доред, ки [танҳо] шумо дўстони Аллоҳ таоло ҳастед, на мардуми дигар, пас, агар рост мегўед, орзуи марг кунед»

7. Вале онҳо ба хотири он чи аз пеш фиристодаанд, ҳаргиз он орзуро наҳоҳанд кард; ва Аллоҳ таоло [аз ҳоли] ситамгорон огоҳ аст

8. [Эй Паёмбар] Бигү: «Он маргे, ки аз он фирор мекунед, яқинан, ба шумо хоҳад расид, сипас ба сўйи [Аллоҳ таоло он] донои ғайб ва ошкор бозгардонда мешавед; он гоҳ шуморо аз он чи анҷом медодед, огоҳ месозад»

9. Эй қасоне, ки имон овардаед, ҳангоме ки дар рӯзи чумъа барои намоз азон гуфта шавад, ба сўйи [намозу] зикри Аллоҳ таоло бишитобед ва хариду фурӯшро раҳо кунед. Агар бидонед, ин барои шумо беҳтар аст

10. Пас, ҳангоме ки намоз поён ёфт, [барои қасби ризқу рӯзӣ] дар замин пароканда шавед ва аз фазли Аллоҳ таоло талаб кунед; ва Аллоҳро бисёр ёд кунед, то растагор шавед

فُلْ يَتَأْيِهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ  
رَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلَاءُ لِلَّهِ مِنْ  
دُونِ النَّاسِ فَتَمَسَّوْا الْمَوْتَ إِنْ  
كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ⑦

وَلَا يَتَمَسَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ  
أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑧

فُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تَقْرُونَ مِنْهُ  
فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى  
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهِيدَةِ فَيُنَيِّسُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨

يَتَأْيِهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ  
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ جَمِيعِهِ فَاسْعُوْ  
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرْوَا الْبَيْعَ دَلِيْكُمْ  
حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑩

فَإِذَا قُضِيَتِ الْأَصْلَوْةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ⑪

11. [Эй Паёмбар, бархе аз ин мардум] Ҳангоме ки тиҷорат ё саргармие бубинанд, [аз атрофи ту] ба сӯйи он пароканда мешаванд ва туро истода [бар минбар] раҳо мекунанд. Бигү: «Он чи дар назди Аллоҳ таоло аст, беҳтар аз саргармӣ ва тиҷорат аст; ва Аллоҳ таоло беҳтарин рӯзиҳанда аст»

وَإِذَا رَأَوْتُمْ تِجَرَّةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُّوا  
إِلَيْهَا وَتَرْكُوكُمْ قَائِمًا فُلْ مَا عِنْدَ  
هُنَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْلَّهُ وَمِنَ الْتِجَرَّةِ  
وَهُنَّ اللَّهُ خَيْرٌ أَرْزَقَنَّ  
﴿٦﴾

## Сураи Мунофиқун

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Ҳангоме ки мунофиқон назди ту оянд, [савганд мөхүранд ва] мегүянд: «Мо гувоҳӣ медиҳем, ки, яқинан, ту фиристодаи Аллоҳ таоло ҳастӣ»; ва Аллоҳ таоло медонад, ки бе гумон, ту фиристодаи Ў ҳастӣ ва Аллоҳ таоло гувоҳӣ медиҳад, ки мунофиқон, яқинан, дурӯғгӯ ҳастанд

2. Онҳо савгандҳои худро сипар қарор доданд, пас, [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд. Ростӣ, ки онон чи бад меқунанд!

3. Ин бад-он хотир аст, ки онҳо имон оварданд, сипас кофир шуданд, он гоҳ бар дилҳояшон муҳр ниҳода шуда, пас, дарнамеёбанд

4. Ва ҳангоме ки онҳоро бубинӣ, ҷисм [ва ҷеҳра]-ашон туро ба шигифт оварад ва агар [сухан] гӯянд, [ба хотири фасоҳати қаломашон] ба суханонашон гӯш медиҳӣ. Гӯё, онҳо ҷӯбҳои такядода ба деворанд, ҳар бонгеро алайҳи худ мепиндоранд. Онон душман [-и ҳақиқӣ] ҳастанд; пас, аз онон бар ҳазар бош. Аллоҳ таоло онҳоро бикушад! Чи гуна [аз ҳақ] мунҳариф мешаванд?

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوا نَشَهَدُ  
إِنَّكُمْ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُمْ  
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ  
لَكُنْ بُوْنَ ﴿٦﴾

أَخْتَدُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحَةَ فَصَدُّوْا عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا  
فَطَبِيعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا  
يَنْقَهُوْنَ ﴿٨﴾

\*وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ  
وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ  
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ  
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ  
فَأَحْدَثُهُمْ فَتَشَاهِدُمُ اللَّهَ أَنَّ  
يُؤْفِكُوْنَ ﴿٩﴾

5. Ва ҳангоме ки ба онҳо гуфта шавад: «Биёед, то расулуллоҳ барои шумо омурзиш бихоҳад», сарҳои худро тақон медиҳанд ва онҳоро мебинӣ, ки [аз суханони ту] рӯйгардон мешаванд ва тақаббур меварзанд

6. Барои онҳо яксон аст, ки барояшон омурзиш бихоҳӣ ё наҳоҳӣ; Аллоҳ таоло ҳаргиз ононро намебахшад. Бе гумон, Аллоҳ таоло қавми нофармонро ҳидоят намекунад

7. Онҳо қасоне ҳастанд, ки мегӯянд: «Ба онон, ки назди Расулуллоҳ ҳастанд, [чизе] инфоқ нақунед, то [аз гирди ў] пароканда шаванд; ҳоло онки ганчинаҳои осмон ва замин аз они Аллоҳ таоло аст, вале мунофиқон дарнамеёбанд

8. Онҳо мегӯянд: «Агар ба Мадина бозгардем, яқинан соҳибони иззат фурумоягонро аз он ҷо берун мекунанд»; дар ҳоле ки иззат аз они Аллоҳ таоло ва фиристодаи ў ва муъминон аст; вале мунофиқон намедонанд

9. Эй қасоне, ки имон овардаед, амволу фарзандонатон шуморо аз ёди Аллоҳ таоло ғофил нақунад; ва ҳар қас, ки чунин кунад, онон зиёнкоранд

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَعْفِرُ  
لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا رُءُوسُهُمْ  
وَرَأَيْتُهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ  
مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَتْ لَهُمْ أَمْ لَمْ  
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ  
الَّهَ لَا يَهِيِّدِ الْقَوْمَ أَلْفَسِيقِينَ

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنَفِّقُوا عَلَى  
مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنَضُّوا  
وَلَلَّهِ خَرَابٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦﴾

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ  
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمِينَ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَلَّهِ  
الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُلْهِمُ  
أَمْوَالَكُمْ وَلَا أُولَدُكُمْ عَنْ ذَكْرِ  
الَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْحَاسِرُونَ ﴿٨﴾

10. Ва аз он чи ба шумо рўзӣ додаем, [дар роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ кунед, пеш аз он ки марғ ба суроғи яке аз шумо ояд ва бигўяд: «Парвардигоро, эй кош [марги] маро муддати каме ба таъхир меандоҳтӣ, то [дар роҳи ту] садақа диҳам ва аз нақуқорон бошам»

11. Ва[-ле] ҳар кас ачалаш фаро расад, ҳаргиз Аллоҳ таоло [онро] ба таъхир намеандозад, ва Аллоҳ таоло аз он чи меқунед, огоҳ аст

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ كُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ  
رَبِّنَا لَا أَخْرَتَنَا إِلَى أَحَدٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ

الصَّالِحِينَ ٦٦

وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَهُ  
أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٦٧

## Сураи Тағобун التغابن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, ҳама тасбеҳи Аллоҳ таоло мегӯянд. Фармонаравой аз они Ӧст ва сипос [-у ситоиш низ] аз они Ӧст ва Ӧ бар ҳама чиз тавоност

2. Ӧст, ки шуморо офариd; пас, [гурӯхе] аз шумо кофиранд ва [гурӯхе] аз шумо мӯъмин ҳастанд; ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, огоҳ аст

3. Осмонҳо ва замиро ба ҳақ офариd ва шуморо [дар раҳими модаронатон] шаклу сурат баҳшид. Пас, шаклу сураттонро наку [ва зебо] гардонд, ва бозгашт [-и ҳама] ба сўйи Ӧст

4. Он чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст медонад ва он чиро пинҳон медоред ва он чиро ки ошкор мекунед, [низ] медонад; ва Аллоҳ таоло аз он чи дар синаҳост, огоҳ аст

5. Оё хабари касонеро, ки пеш аз ин кофир шуданд, ба шумо нарасидаст? Онҳо [таъми] кайфари кори худро ҷашиданд ва азоби дардноке ҳоҳанд дошт

يُسَجِّلُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَاوِيٌّ  
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿٢﴾

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
وَصَوَرَكُمْ فَإِنَّ حُسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ  
الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَيَعْلَمُ مَا تُشْرِكُونَ وَمَا تَعْلِمُونَ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ ﴿٤﴾

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأً أَلَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْ قَبْلٍ فَدَافُوا وَبِالْأَمْرِ هُمْ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

6. Ин бад-он сабаб аст, ки паёмбаронашон бо муъцизот [ва далоили равшан] ба сўйи онон омаданд, пас, [онҳо аз рӯй тақаббур] гуфтанд: «Оё башаре [монанди мо] меҳоҳад ҳидоятамон кунад?». Он гоҳ кофир шуданд ва рӯй гардонданд ва Аллоҳ таоло [аз онон ва имонашон] бениёз буд; ва Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст

7. Касоне, ки кофир шуданд, гумон бурданд, ки ҳаргиз барангехта наҳоҳанд шуд. Бигў: «Оре; ба Парвардигорам савганд, яқинан [ҳама] барангехта хоҳед шуд; он гоҳ аз он чи мекардед, ба шумо ҳабар ҳоҳанд дод ва ин [кор] бар Аллоҳ таоло осон аст»

8. Пас, ба Аллоҳ таоло ва Паёмбара什 ва нуре, ки нозил кардаем, имон биёваред; ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, огоҳ аст.

9. Рӯзе, ки ҳамаи шуморо [дар маҳшар] гирд меоварад. Он рӯз рӯзи зиёнкоре аст ва ҳар кас ба Аллоҳ таоло имон оварад ва корҳои шоиста анҷом дихад, гуноҳони ўро мебахшад ва ўро ба боғхое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки ҷӯйборҳо зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст; ҷовидона дар он мемонанд. Ин комёбии бузург аст.

10. Ва касоне, ки кофир шуданд ва оёти Моро тақзив карданд, онон аҳли оташ [-и дузах]-анд ва ҷовидона дар он мемонанд; ва чи бад [саранҷом ва] ҷойгоҳе аст!

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَائِيْهُمْ رُسُلُهُ  
بِالْبَيْنَتِ فَقَالُوا أَبَشِرْ” يَهُدُوْنَا  
فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْفِيْ لَهُ  
وَاللَّهُ غَنِيْ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَنْ يُبَعْثُرُوا  
فُلْ بَيْلَ وَرَبِّي لَتُبَعْثَرُ ثُمَّ لَتُشَبَّهُونَ  
بِمَا عَبَلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
يَسِيرٌ ﴿٧﴾

فَكَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالثُّورِ  
الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
حَبِيرٌ ﴿٨﴾

يَوْمَ جَمِيعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمِيعِ ذَلِكَ  
يَوْمُ الْتَّعَابِنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَيَعْمَلُ صَلَحاً يُكَفَّرُ عَنْهُ  
سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخَلُهُ جَنَّتِ تَحْرِيْ  
مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَنَكَبُوا بِيَأْيَتِنَا  
أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ  
فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

11. Ҳеч мусибате [ба инсон] намерасад, магар ба ҳукм [-у фармони] Аллоҳ таоло; ва ҳар кас ба Аллоҳ таоло имон оварад, [Аллоҳ таоло] қалбашро ҳидоят мекунад; ва Аллоҳ таоло ба ҳама чиз доност.

12. Аз Аллоҳ таоло итоат кунед ва расулпро [низ] итоат кунед. Пас, агар рўй бигардонед, [бидонед, ки] фиристодаи Мо вазифае ҷуз иблоги ошкор надорад.

13. Аллоҳ таоло аст, ки ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ӯ нест; пас мұымын он бояд бар Аллоҳ таоло таваккал кунанд.

14. Эй қасоне, ки имон овардаед, ба ростӣ, ки [баъзе] аз ҳамсаронатон ва фарзандонатон душманони шумо ҳастанд; пас, аз онҳо барҳазар бошед; ва агар афв кунед ва ҷашм бипӯшед ва бибахshed, бе гумон, Аллоҳ таоло омурзандай меҳруbon аст.

15. Ҷуз ин нест, ки амволу фарзандонатон василаи омурзиши [шумо] ҳастанд; ва Аллоҳ таоло аст, ки подоши бузург назди ӯст.

16. Пас то он ҷо ки метавонед, аз Аллоҳ таоло парво кунед ва [ҳақро] бишнавед ва фармон баред ва инфоқ кунед, ки барои худи шумо беҳтар аст; ва қасоне, ки аз бухлу ҳирси нафси хеш дар амон бимонанд, ононанд, ки растагоранд.

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ  
اللَّهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ  
تَوْلِيْمُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ  
الْمُمْيِنُ ﴿١٧﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ  
فَلَيَسْوَكُلُّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ  
أَرْقَاجِنُمْ وَأَوْلَادِنُمْ عَدُوًا لَّنَّمْ  
فَاحْدُرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَنْصَحُوا  
وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩﴾

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعُتُمْ وَأَسْمَعُوا  
وَأَطْبِعُوا وَأَنْقُضُوا خَيْرًا لَا نَفْسِكُمْ  
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِيهِ فَأُرْتَبِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

17. Агар ба Аллоҳ таоло қарзи наку дихед, онро барои шумо афзун мекунад ва шуморо меомурзад; ва Аллоҳ таоло қадршиноси бурдбор аст.

18. [Ӯ] Донои ниҳону ошкор [ва] бузургу баландмартаба аст

إِن تُتَرْضِيُّوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَلِّعُفُهُ لَكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

عَلَيْمٌ الْعَيْبٌ وَالشَّهِدَةُ الْعَرِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

## Сураи Талоқ

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Эй Паёмбар, ҳаргоҳ хостед занонро талоқ дихед, пас, онхоро дар замони [оғози] идда талоқ дихед ва ҳисоби иддаро нигаҳ доред ва аз Аллоҳ таоло, ки Парвардигори шумост, парво кунед. На шумо онхоро аз хонаҳояшон берун кунед ва на онҳо берун раванд; магар он ки кори зишти ошкоре муртакиб шаванд; ва ин ҳудуди [аҳкоми] Аллоҳ таоло аст ва ҳар кас аз ҳудуди Аллоҳ таоло таҷовуз кунад, мусалламан, ба худ ситам кардааст. Ту намедонӣ, шояд Аллоҳ таоло пас аз он, вазъи тозае фароҳам оварад [ки ба сулҳу оштӣ мунҷар шавад]

2. Пас, чун [онхоро талоқ додед ва] иддаашон ба сар расид, эшонро ба тарзи шоистаे нигаҳ доред ё ба тарзи шоистае аз онҳо чудо шавед; ва ду марди одил аз худатонро гувоҳ бигиред ва шаҳодатро барои Аллоҳ таоло барпо доред. Ин [хукме аст], ки ҳар кас ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон дорад, ба он панду андарз дода мешавад; ва ҳар кас, ки аз Аллоҳ таоло битарсад, роҳи начоте барои ўқарор медиҳад

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الْإِنْسَاءَ  
 فَظَلَّقُوهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعَدَةَ  
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ  
 يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ  
 اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

إِذَا بَأْغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِثُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَأَشْهُدُوا دَوْئِي عَدْلٍ مِنْكُمْ  
 وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ يَلَهُ ذَلِكُمْ  
 يُوَعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمُ أُخْرِيٌّ وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلَ  
 لَهُ مَخْرَجًا ②

3. Ва ўро аз чойе, ки гумон надорад, рўзй медиҳад; ва ҳар кас бар Аллоҳ таоло таваккал кунад, пас, ҳамон ўро кофй аст. Бе гумон, Аллоҳ таоло фармони худро ба анчом мерасонад. Мусалламан, Аллоҳ таоло барои ҳар чизе андозае қарор додааст.

4. Ва касоне аз занонатон, ки аз одати моҳона маъюс шудаанд, агар [ба бордории онон] шак кардед, иддаи онон се моҳ аст ва [низ] онҳо, ки ҳайз нашудаанд ва иддаи занони бордор ин аст, ки вазъи ҳамл кунанд ва ҳар кас аз Аллоҳ таоло битарсад корашро барояш осон месозад

5. Ин фармони Аллоҳ таоло аст, ки бар шумо нозил кардааст; ва ҳар кас аз Аллоҳ таоло парво кунад, Аллоҳ таоло гуноҳҳояшро аз ў мезудояд [ва мебахшад] ва подоши ўро бузург мегардонад

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  
وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  
إِنَّ اللَّهَ بَلِغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾

وَالَّذِي يَسِّرَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ  
يَسِّأْكُمْ إِنْ أَرَتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ  
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَجْعُلْ  
أَلْأَمْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ  
وَمَنْ يَتَقَبَّلُهُ فَمِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا ﴿٥﴾

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ  
يَتَقَبَّلُهُ فَمِنْ أَمْرِهِ  
وَيَعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ﴿٦﴾

6. Онон [занони муталлақа]-ро дар ҳадди тавони худ ҳар чо ки худатон сукунат доред, [ва дар тавонии шумост] сукунат дихед ва ба онҳо зиён нарасонед, то [арсаро] бар онон танг кунед [ва пеш аз поёни идда маҷбур ба тарки манзил шаванд] ва агар бордор ҳастанд, нафақаи онҳоро бидихед, то вазъи ҳамл кунанд. Пас, агар [фарзандатонро] барои шумо шир медиҳанд, муздашонро бипардозед ва [ин корро] ба некӣ ва бо машварати ҳамдигар анҷом дихед; ва агар ба тавоғуқ нарасидед, пас зани дигаре [ба дарҳости шавҳар] ўро шир дихад

7. Онон, ки доро [ва сарватманд] ҳастанд, бояд аз дорой [ва сарвати] худ инфоқ кунанд ва касе, ки тангдаст аст, бояд аз он чи ки Аллоҳ таоло ба ӯ дода инфоқ кунад. Аллоҳ таоло ҳеч касро ҷуз ба он андоза, ки ба ӯ [тавон] додааст, мукаллаф намекунад. Аллоҳ таоло ба зудӣ баъд аз саҳти [ва тангдаст] осонӣ [ва кушоиш] қарор медиҳад

8. Чи бисёр [аҳолии] шаҳрҳо, ки аз фармони Парвардигорашон ва [фармони] паёмбаронаш сарпечӣ карданд; пас, Мо ба шиддат аз онҳо ҳисоб кашидем ва ба азобе саҳт [ва саҳмнок] азобашон кардем.

9. Пас онон кайфари кори худро ҷашиданд ва саранҷоми корашон зиён буд.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ  
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ  
فَانْقُضُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعُنَّ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَّ لَكُمْ  
فَكَانُوهُنَّ أُجْوَرُهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بِيَنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُنَّمْ  
فَسَرْرُضُمُ اللَّهُ أَخْرَىٰ ⑥

لِتُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعْيِهِ وَمَنْ  
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
مَا أَتَتَهَا سِيَّجُونُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا ⑦

وَكَانُ مِنْ قَرِيَةٍ عَنْ أَمْرٍ  
رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبَنَهَا حِسَابًا  
شَدِيدًا وَعَذَّبَنَهَا عَذَابًا نُكَرًا ⑧

فَذَاقَتْ رَبَّاً أَمْرَهَا وَكَانَ عَنْقَبَةُ  
أَمْرِهَا حُسْرًا ⑨

10. Аллоҳ таоло азоби саҳте барояшон муҳайё кардааст. Пас, эй хирадмандоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ таоло парво кунед. Ҳамоно Аллоҳ таоло зикр [Қуръон]-ро ба сўйи шумо нозил кардааст

11. [Ва низ] Паёмбаре [фиристода], ки оёти равшани Аллоҳро бар шумо меҳонад, то касонеро, ки имон оварда ва корҳои шоиста анҷом додаанд, аз торикиҳо ба сўйи нур берун оварад; ва ҳар кас ба Аллоҳ таоло имон оварад ва кори шоиста анҷом диҳад, [Аллоҳ таоло] ўро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, ки аз зери [дараҳтони] он ҷўйборҳо ҷорӣ аст; ҷовидона дар он бимонанд. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло ризқу рӯзиашро наку гардонидааст

12. Аллоҳ таоло аст, ки ҳафт осмонро оғарид ва аз замин [низ] ҳаммонанди онҳоро [оғарид] ва фармони [Аллоҳ таоло] пайваста дар миёни онҳо нозил мешавад, то бидонед, ки Аллоҳ таоло бар ҳар чиз тавоност ва ин ки илми Аллоҳ таоло бар ҳама чиз ихота дорад

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَانْتَهُوا  
أَلَّا اللَّهُ يَأْتِي أُولَئِكَ الَّذِينَ ءامَنُوا  
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذَكْرًا ٦٧

رَسُولًا يَشْهُدُ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ  
مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ مِنَ الظُّلْمَاتِ  
إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ  
صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
حَتْهِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ٦٨

اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَمَنْ أَرْضَ وَثَلَاثَةَ يَتَّرَكُلُّ الْأَمْرُ  
يَبْيَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْاطَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٦٩

## Сураи Таҳрим

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Эй Паёмбар, чаро чизеро, ки Аллоҳ таоло бар ту ҳалол кардааст, ба хотири хушнудии ҳамсаронат [бар ҳуд ҳаром мекун? Ва [бидон, ки дар ҳама ҳол] Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст.

2. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шикасти савғандҳоятонро [бо додани каффора] бар шумо раво доштааст; ва Аллоҳ таоло дӯстдори шумост ва ӯ донои ҳаким аст.

3. Ва ҳангоме ки Паёмбар ба баъзе аз ҳамсаронаш суханонеро ба роз гуфт, пас, чун [он ҳамсар] онро [ба дигаре] хабар дод ва Аллоҳ таоло ӯ [Паёмбар]-ро бар он огоҳ кард, қисмате аз онро барои ӯ баён кард ва аз қисмате [дигар] худдорӣ намуд. Пас, ҳангоме ки [паёмбар] ӯро аз он хабар дод, [он зан] гуфт: «Чи касе инро ба ту хабар додааст?». [Паёмбар] Гуфт: «[Аллоҳи] донои огоҳ маро хабар додааст»

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ  
لَكَ تَبْغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ①

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِلَةً  
أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ  
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاهِهِ  
حَدَّيْنَا فَلَمَّا نَبَأْتُ بِهِ وَأَظْهَرْهُ  
الَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ  
عَنْ بَعْضِهِ فَلَمَّا نَبَأْنَا بِهِ قَالَتْ  
مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأْنِي الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ ③

4. [Эй ҳамсарони паёмбар] агар шумо ду нафар ба даргоҳи Аллоҳ таоло тавба кунед [ба суди шумост]; бе гумон, дилҳоятон [аз ҳақ] мунҳариф гаштааст ва агар шумо ду нафар бар алайҳи ў ҳамдаст [муттрафик] шавед, [бидонед] ки Аллоҳ таоло дӯсту ёвари ўст ва [низ] Ҷабраил ва мардумони шоиста – аз мұыминону фариштагон – [низ] байд аз он пуштибон [мададгори ў] ҳастанд

5. Чи басо агар шуморо талоқ диҳад, Парвардигора什 ҳамсароне беҳтар аз шумо барояш ҷойгузин кунад, [ки] дӯшизагон ё занони мусулмон, мұымин, фармонбардор, тавбакор, ибодатгар [ва] рӯзадор бошанд

6. Эй қасоне, ки имон овардаед, худ ва хонаводаатонро аз оташе, ки ҳезуми он мардуму сангҳост нигах доред; [оташе, ки] бар он фариштагони хашин ва саҳтири [гуморида шудаанд], ки ҳаргиз аз Аллоҳ таоло дар [мавриди] он чи ба онон фармон дода, нофармой намекунанд ва ҳар чи фармон меёбанд, анчом медиҳанд.

7. Эй қасоне, ки коғир шудаед, имрӯз узрхоҳӣ нақунед. Ҷуз ин нест, ки дар баробари он чи мекардед, ҷазо дода мешавед

إِن تَنْبُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَّتْ  
فُلُوبُكُمَا وَإِن تَكْلُهُمَا عَلَيْهِ فَإِنَّ

اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَاحُ  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

ظَهِيرٌ ﴿٦﴾

عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقْكُنَّ أَن  
يُبَدِّلَهُ أَرْزَاجًا حَيْرًا مَنْكُنَّ  
مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَيْتَنَتِ  
تَبِيَّبَتِ عَبْدَاتِ سَيِّحَتِ تَبَيَّنَتِ

وَأَبْكَارًا ﴿٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنْفَسَكُمْ  
وَأَهْلِيَكُمْ نَارًا وَفُودُهَا أَنَّاسٌ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غَلَاظٌ  
شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَرُهُمْ  
وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْذِيزُوا  
الْيَوْمَ إِنَّمَا تُخْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

8. Эй касоне, ки имон овардаед, ба сўйи Аллоҳ таоло тавба кунед, тавбае холисона. Умед аст Парвардигоратон гуноҳонатонро аз шумо бизудояд ва шуморо ба боғхое [аз биҳишт] ворид кунад, ки чўйборҳо аз зери [дараҳтони] он чорӣ аст. Дар рӯзе ки Аллоҳ таоло паёмбар ва касонеро ки ҳамроҳи ў эмон овардаанд хор намекунад. Нурашон пешопеши онон ба самти росташон дар ҳаракат аст, мегўянд: «Парвардигоро, нури моро ба тамом [ва камол] бирасон ва моро биёмурз. Бе гумон, Ту бар ҳар чиз тавоной».

9. Эй Паёмбар, бо кофирону мунофиқон чиҳод кун ва бар онҳо саҳт бигир ва чойгоҳашон ҷаҳаннам аст; ва чи бад чойгоҳе аст!

10. Аллоҳ таоло барои касоне, ки кофир шудаанд, ҳамсари Нуҳ ва ҳамсари Лутро масал задааст, ки он ду дар никоҳи ду тан аз бандагони солеҳи Мо буданд, пас, ба он ду хиёнат карданд ва [он ду бандай солеҳ] натавонистанд, чизе аз [азоби] Аллоҳро аз он ду [ зан] дафъ қунанд ва [ба онҳо] гуфта шуд: «Ҳамроҳи воридшавандагони ба оташи [ҷаҳаннам шумо низ] ворид шавед»

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
تَوْبَةً نَصْوَحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ  
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ  
نَحْنُنَا الْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ  
الَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَنُورُهُمْ  
يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ  
يَهُمُ الْمُشْرِكُونَ  
يَأَيُّهَا الَّذِي جَاهَدَ الْكُفَّارَ  
وَالْمُلْكَنِقِينَ وَأَخْلَطَ عَلَيْهِمْ  
وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
أَمْرَأَتْ نُوحَ وَأَمْرَأَتْ لُوطٍ كَانَتَا  
نَحْنُتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنَ  
فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ  
الَّهِ شَيْئًا وَقَبِيلَ أَدْخَلَ آنَّا رَمَّ  
الَّذِي خَلَقَ ﴿٩﴾

11. Аллоҳ таоло барои касоне, ки имон овардаанд, ҳамсари Фиръавн [Осия]-ро масал задааст, ҳангоме ки гуфт: «Парвардигоро, хонае бароям назди худ дар биҳишт бисоз ва маро аз Фиръавн ва кирдораш начот бидех ва маро аз қавми ситамгар раҳой бахш»

12. Ва [низ] Маряም – духтари Имрон – ро [масал задааст], ки шармгоҳи хешро [пок] нигаҳ дошт, пас, Мо аз рӯҳи худ дар он дамидем ва [ӯ] калимоти Парвардигораш ва китобҳои Ўро тасдиқ кард ва аз фармонбардорон буд

وَصَرَبَ اللَّهُ مَعَلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا  
أَمْرَأً أَتَ فَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أُبْنِي  
لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِي مِنْ  
فَرْسُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ  
۝

وَمَرِيمَمْ أُبْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي  
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ  
رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا  
وَكُثُرَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْفَقِيرَتِينَ  
۝

## Сураи Мулк

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Пурбаракату бузургвор аст касе, ки фармонравои ҳаҷони ҳастӣ ба дастӣ ӯст ва ӯ бар ҳар чиз тавоност

2. [Ҳамон] Касе, ки маргу зиндагиро оғарида, то шуморо биозмояд, ки қадом яке аз шумо накуортар аст; ва ӯ пирӯzmanду баҳшандა аст

3. Он ки ҳафт осмонро бар фарози яқдигар оғарида. Дар оғариниши [-и Аллоҳ ҳаоло] ҳеч беназмӣ ва халале намебинӣ. Бори дигар нигоҳ кун; оё нуқсе мебинӣ?

4. Бори дигар [ба олами ҳастӣ] нигоҳ кун; [нуқсе наҳоҳӣ дид ва] ҷашми ту, дар ҳоле ки ҳаста ва нотавон аст ба сӯйи ту бозмегардад

5. Ба ростӣ, Мо осмони дунёро бо ҷароғҳо оростем ва онҳоро барои рондани шаётин қарор додем ва барои онон азоби [оташи] сӯзон омода соҳтем

6. Ва барои қасоне, ки ба Парвардигорашон коғир шуданд, азоби ҷаҳаннам аст; ва ҷибад ҷойгоҳе аст!

تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  
لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②

الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَا  
تَرَىٰ فِي خَلْقِ الْرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ  
فَارْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ  
فُظُولٍ ③

ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتِينَ يَنْقَلِبُ  
إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ  
حَسِيرٌ ④

وَلَقَدْ رَأَيْنَا السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِمَصَبِيحٍ  
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ  
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ⑤

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

7. Ҳангоме ки дар он андохта шаванд, аз он наърае [ваҳшатнок] мешунаванд, дар ҳоле ки он мечӯшад

8. Аз шиддати хашм наздик аст [ҷаҳаннам] пора-пора шавад. Ҳар гоҳ ки гурӯҳе дар он андохта мешаванд, нигаҳбононаш аз онон мепурсанд: «Оё бимдиҳандае ба суроғатон наомад?»

9. Мегӯянд: «Бале; бимдиҳанда ба сӯи мо омад, он гоҳ мо ўро такзиб кардем ва гуфтем; «Ҳаргиз Аллоҳ таоло чизе нозил накардааст. Шумо ҷуз дар гумроҳии бузург нестед»

10. Ва [боз] мегӯянд: «Агар мо мешунидем ё тааққул мекардем, дар [зуумрай] дузахиён набудем»

11. Пас, онҳо ба гуноҳи худ эътироф мекунанд. Пас, дурӣ [аз раҳмати Аллоҳ таоло] баҳраи дузахиён бод!

12. Бе гумон, қасоне, ки дар ниҳон аз Парвардигорашон метарсанд, онон омурзишу подоши бузурге доранд

13. [Хоҳ] Гуфтори худро пинҳон доред ё онро ошкор созед, [ба ҳар ҳол] Ӧ ба он чӣ дар дилҳост, огоҳ аст

14. Оё қасе, ки [ҳамаи мавҷудотро] оғаридааст, [ҳоли бандагонро] намедонад? Дар ҳоле ки Ӧ борикбин ва огоҳ аст

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَعَوْا لَهَا شَهِيقًا

وَهِيَ تَمُورٌ ⑦

تَكَادْ تَمَيِّزُ مِنَ الْعَيْطِ كُلَّمَا أُلْقِيَ

فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ حَرَّتْهَا أَلَّمْ

يَأْتِيْكُمْ نَذِيرٌ ⑧

قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ

أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑨

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقُلُ مَا

كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩

فَأَعْتَرَفُوا بِذِنْبِهِمْ فَسُحْقًا

لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهِم بِالْغَيْبِ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫

وَأَسْرُوا بَوْلَكُمْ أَمْ أَجْهَرُوا بِهِ

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ

الْخَبِيرُ ⑯

15. Ў касе аст, ки заминро барои шумором гардонид, пас, дар гӯша ва канори он роҳ биравед ва аз рӯзии Ў бихӯред; ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Ўст

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  
ذَلِكُمْ فَامْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُّا  
مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

16. Оё худро аз [азоби] касе, ки дар осмон аст, дар амон медонед, ки [фармон дихад] замин шуморо фуру барад ва ногаҳон ба ларзиш дарояд?

إِمَّا مِنْهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ  
بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦

17. Ё худро аз касе, ки дар осмон аст, дар амон медонед, ки тӯфони саҳте бар шумо фиристад? Пас, ба зудӣ ҳоҳед донист, ки ҳушдори Ман чи гуна аст!

أَمْ إِمْنَثُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرِسِّلَ  
عَلَيْكُمْ حَاصِبَةً فَسَتَعْلَمُونَ  
كَيْفَ نَذِيرٌ ١٧

18. Ҳамоно касоне, ки пеш аз онон буданд, [низ даъвати паёмбаронро] такзиб карданд; пас, [бингар, ки] уқубати Ман чи гуна буд!

وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرٌ ١٨

19. Оё ба парандагоне, ки бар фарози сарашон аст, нигоҳ накарданд, ки гоҳе болҳои худро мегушоянд ва гоҳе фуру мебанданд? Ҷуз [Аллоҳи] Раҳмон [касе] онҳоро [бар фарози осмон] нигоҳ намедорад; бе гумон, Ў ба ҳар чиз биност

أَوْلَمْ يَرَوُا إِلَى الظَّبَابِ فَوَقَهُمْ صَنَفَتِ  
وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا  
الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩

20. Оё он касе, ки лашкари шумост, метавонад шуморо дар баробари Аллоҳ таоло ёрӣ дихад? Кофирон ҷуз дар фиреб [ва ғуурашон] нестанд

أَمْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ  
يَصْرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ  
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ٢٠

21. Ё он касе, ки шуморо рӯзӣ медиҳад, агар рӯзиашро боздорад, [чи касе метавонад ниёзи шуморо таъмин кунад?]. Вале онҳо дар саркашӣ ва фирор аз ҳақиқат лаҷочат меварзанд

أَمْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ  
أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَلَلَّهُجَوْا فِي عُنُودِ  
وَنُفُورٍ ٢١

22. Оё касе, ки ба рӯ афтода [ва нагунсор] ҳаракат мекунад, ба ҳидоят наздиктар аст, ё он ки росту устувор бар роҳи рост гом бармедорад?

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكْبَّاً عَلَى وَجْهِهِ

أَهْدَى أَمْنَ يَمْشِي سَوِّيًّا عَلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾

23. Бигӯ: «Ў касе аст, ки шуморо оғарид ва бароятон гӯшу чашмон ва дил қарор дод; [аммо шумо] андаке сипосгузорӣ мекунед»

فُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ

لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْئَدَةُ

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾

24. Бигӯ: «Ў касест шуморо дар замин пароканд ва ба сӯйи Ў ҳашр мешавед»

فُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

25. Ва мегӯянд: «Агар рост мегӯед, ин ваъда [-и қиёмат] чи замоне аст?»

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِيقِينَ ﴿٢٦﴾

26. Бигӯ: «Илм [-и қиёмат] танҳо назди Аллоҳ таоло аст ва ман фақат бимдиҳандай ошкорам»

فُلِ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنْ

نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٧﴾

27. Пас, чун он [ваъда ва азоби илоҳӣ]-ро аз наздик бубинанд, чехраи касоне, ки кофир шудаанд, сиёҳу андӯҳгин мегардад ва [ба онон] гуфта мешавад: «Ин ҳамон чизе аст, ки дарҳост мекардед»

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سَيَّئَتْ وُجُوهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَيْلَ هَذَا الَّذِي

كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٨﴾

28. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ба ман хабар дихед, агар Аллоҳ таоло маро ва касонеро, ки бо ман ҳастанд, нобуд кунад, ё бар мо раҳмат оварад, пас, кист, ки кофиронро аз азоби дарднок паноҳ диҳад?»

فُلْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ

مَعِيْ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَفَرِيْنَ

مِنْ عَذَابِ الْلَّهِ ﴿٢٩﴾

29. Бигү: «Ү [Аллоҳи] Раҳмон аст? ба Ү имон овардаем ва бар Ү таваккал кардаем, пас, [эй кофирон] ба зудӣ хоҳед донист, ки чи касе дар гумроҳии ошкор аст»

30. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ба ман хабар дихед, агар оби [ошомидани] шумо [дар замин] фуру равад, чи касе метавонад барои шумо оби равону гуворо] биёварад?»

فُلْ هُوَ الْرَّحْمَنُ إِعَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ  
تَوَكَّلْنَا فَسَتَّعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

فُلْ أَرْعَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآءِكُمْ  
غَورًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَا عُ  
مَّعِينٍ ﴿٣﴾

## القلم Қалам

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Нун. Савганд ба қалам ва он чи менависанд
2. Ки ту [эй паёмбар] ба нөъмат [ва фазли] Парвардигорат девона несті
3. Ва барои ту подошө бепоён [дар пеш] аст
4. Ва яқинан ту ахлоқи бисёр нақу ва волое дорй
5. Пас, ба зудй хоҳӣ дид ва онҳо [низ] хоҳанд дид,
6. ки кадом як аз шумо девона аст
7. Парвардигорат беҳтар медонад, чи касе аз роҳи ӯ гумроҳ гашта ва [низ] ӯ ба ҳидоятёфтагон донотар аст
8. Пас аз такзибқунаңдагон итоат макун
9. Онҳо дўст медоранд [ва меҳоҳанд], ки нармӣ [ва мадоро] кунӣ, то онон [низ] нармӣ [ва мадоро] кунанд
10. Ва аз ҳар фурумояе, ки бисёр савганд [-и дурӯғ] ёд мекунад, итоат макун
11. [Он ки] Бисёр айбҷуст ва ба суханчинӣ омадушуд мекунад
12. Ва бисёр монеи кори хайр ва мутаҷовизу гунахгор аст

۱۰۴ ﴿نَّ وَالْقَلْمَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾

۱۰۵ ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾

۱۰۶ ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾

۱۰۷ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

۱۰۸ ﴿فَسَتُبَصِّرُ وَبُصَّرُونَ﴾

۱۰۹ ﴿يَأَيُّهُكُمُ الْمُفْتَنُونُ﴾

۱۱۰ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنِ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾

۱۱۱ ﴿فَلَا تُطِعُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

۱۱۲ ﴿وَدُولُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ﴾

۱۱۳ ﴿وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّؤْنِينَ﴾

۱۱۴ ﴿هَمَّا زِ مَشَاءٌ بِتَمِيمٍ﴾

۱۱۵ ﴿مَنَّا عَ لِلْخَيْرِ مُعَنِّدٌ أَثِيمٍ﴾

13. Гузашта аз он, хашину бетабор ва бадном аст

عَتَّلْ بَعْدَ ذَلِكَ رَئِيمٌ ﴿١٣﴾

14. Бад-он хотир, ки соҳиби молу фарзандони бисёр аст

أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَيْنَ ﴿١٤﴾

15. Ҳангоме ки оёти Mo бар ў хонда шавад, мегўяд: «[Инҳо] Афсонаҳои гузаштагон аст»

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِرُ  
الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

16. Ба зудй бар бинии ў дод [-и нангу расвой] мениҳем

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى الْحُرْثُومِ ﴿١٦﴾

17. Мо онҳоро озмоиш кардем, ҳамон гуна ки соҳибони боғро озмудем, ҳангоме ки савганд ёд карданд, ки субҳоҳон [ки мустамандон набошанд] меваҳои боғро бичинанд

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ  
الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرُمُنَاهَا  
مُضْبِحِينَ ﴿١٧﴾

18. Ва [-лө] «иншоаллоҳ» нагуфтанд

وَلَا يَسْتَشْتُونَ ﴿١٨﴾

19. Пас, азобе [фарогир] аз сўйи Парвардигорат бар [боғи] онҳо фуруд омад, дар ҳоле ки ҳама дар хоб буданд

فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِيفٌ مِنْ رَبِّكَ  
وَهُمْ نَاءِبُونَ ﴿١٩﴾

20. Пас, он боғ [-и сабзу хуррам пас аз оташсўзи] ҳамчун шаби сиёҳ шуд

فَاصْبَحْتُ كَالصَّرِيرِ ﴿٢٠﴾

21. Он гоҳ субҳоҳон яқдигарро нидо доданд

فَتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ ﴿٢١﴾

22. Ки агар меҳоҳед, дараў кунед, ба сўйи киштзор [ва боғ]-и хеш биравед

أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صَرِمِينَ ﴿٢٢﴾

23. Пас [ба сўйи киштзор] ҳаракат карданд, дар ҳоле ки оҳиста бо ҳам мегуфтанд:

فَانْظَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَذَّفُونَ ﴿٢٣﴾

24. «[Муроқиб бошед] Ки имрӯз ҳеч [ниёзманд ва] бенавое дар он [бог] ворид нашавад!»

25. Ва субҳоҳон бо тасмими чиддӣ бар ҷилавгирӣ [аз вуруди мустамандон ба самти боғ] берун шуданд

26. Пас, ҳангоме ки он [боғ]-ро диданд, гуфтанд: «Яқинан мо [иштибоҳ омадаем ва] роҳро гум кардаем

27. балки ҳама чизро аз даст додаем

28. Яке аз беҳтарин [ва хирадмандтарин]-и эшон гуфт: «Оё ба шумо нагуфтам, ҷаро [шукру] тасбех [- и Аллоҳро] намегӯед?»

29. Гуфтанд: «Парвардигори мо поку мунаzzазҳ аст. Мусалламан, мо ситамгор будем»

30. Он гоҳ маломаткуон ба яқдигар рӯ оварданд

31. [ва] Гуфтанд: «Вой бар мо, ки туғёнгар [ва саркаш] будем!

32. Умединем, ки Парвардигорамон [моро бибахшад ва] дар иваз чизе беҳтар аз он [бог] ба мо дихад, [ҷаро ки] бе гумон, мо ба сӯи Парвардигори худ рӯй овардаем»

33. Азоби [Аллоҳ таоло дар дунё] чунин аст ва агар медонистанд, азоби охират мусалламан бузургтар [-у бештар] аст.

أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ

مِسْكِينٌ ﴿٢﴾

وَغَدَوْا عَلَى حَرَدٍ قَدِيرِينَ ﴿٣﴾

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا أَضَالُّونَ ﴿٤﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٥﴾

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْلِ لَكُمْ لَوْلَا  
تُشَيْخُونَ ﴿٦﴾

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا

ظَلَمِيْنَ ﴿٧﴾

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
يَنَالُونَ ﴿٨﴾

قَالُوا يَوْنَيْنَا إِنَّا كُنَّا طَغِيْنَ ﴿٩﴾

عَسَى رَبُّنَا أَن يُنَذِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا  
إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغُبُونَ ﴿١٠﴾

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

34. Ба ростй, барои парҳезкорон назди Парвардигорашон боғҳои пурнеъмат аст

35. Оё мо мусулмононро ҳамчун мучримон [ва гунаҳгорон] қарор медиҳем?

36. Шуморо чи шудааст? Чӣ гуна доварӣ мекунед?

37. Оё шумо китобе [осмонӣ] доред, ки дар он фаромегиред?

38. Ва [оё] он чиро интихоб мекунед, дар он [китоб] барои шумо [navishta шуда] аст?

39. Ё ин ки бар [уҳдаи] Мо аҳду паймони устуворе то рӯзи қиёмат доред, ки ҳар чиро ҳукм кунед, [ҳақ] барои шумо бошад?

40. [Эй Паёмбар.] аз онҳо бипурс кадом як аз онон дар баробари ин [иддаоҳо] мутаҳҳид аст?

41. Ва ё ин ки [маъбудон ва] шариконе доранд? Пас агар рост мегӯянд, бояд шарикон [ва маъбудони] хешро биёваранд

42. Рӯзе, ки [соқ ошкор гардад ва] кор саҳту душвор шавад ва [мардум] ба саҷда фаро хонда мешаванд, вале [кофирон ва мунофиқон] наметавонанд [саҷда кунанд]

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ

آلَّا نَعِيمٌ

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ

كَالْمُجْرِمِينَ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْيَوْنَ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى

يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا

تَحْكُمُونَ

سَلْلُهُمْ أَئِيمْهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ

أَمْ آهُمْ شُرَكَاءُ فَلِيُّثُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ

كَانُوا صَدِيقِينَ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ

إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

43. [Дар ҳоле ки] Диагонашон [аз тарсу надомат] фуру афтода ва зиллату хорӣ вуҷудашонро фаро гирифтааст ва, яқинан, пеш аз ин [дар дунё] дар ҳоле ки тандуруст буданд, ба саҷда фаро хонда мешуданд

44. Пас, [эй Паёмбар] Маро бо он касе, ки ин сухан [Куръон]-ро такзиб мекунад, voguzor. Мо ононро андак-андак [ва] ба гунае ки дарнаёбанд [ва аз чое ки мутаваҷҷеҳ нагарданد], ба сӯйи азоб ҳоҳем кашонд

45. Ва ба онон муҳлат медиҳам. Ба ростӣ, ки тадбири Ман устувор [ва ҳисобшуда] аст

46. [Эй Паёмбар] Магар ту аз эшон музде дарҳост мекунӣ, ки [аз адой он дар ранҷанд ва] бар эшон сангин аст?

47. Ё [асорори] ғайб назди онҳост ва онон [он чиро мегуянд, аз рӯи он] менависанд

48. Пас, [эй паёмбар] барои фармон [ва ҳукми] Парвардигорат сабр кун ва монанди соҳиби моҳӣ [Юнус] мабош, ки бо диле шармсор аз ҳашму анҷӯҳ [Аллоҳо] нидо дод.

49. Агар неъмат [-у раҳмате] аз сӯи Парвардигораш ба ёрии ў наомада буд, яқинан, дар ҳоле ки нақӯҳида буд, [аз шиками моҳӣ] ба сахрои хушкида берун афканда мешуд

50. Пас, Парвардигораш ўро баргузид ва аз солеҳон қарор дод

خَيْشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهِقُهُمْ ذَلَّةٌ  
وَقَدْ كَانُوا يُذْعَوْنَ إِلَى الْسُّجُودِ  
وَهُمْ سَلَامُونَ ﴿٤٣﴾

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا  
أَحْدِيثٌ سَنَسْتَدِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتَّيْنٌ ﴿٤٥﴾

أَمْ سَلَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرِمٍ  
مُّنْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

أَمْ عِنْدَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ  
يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

فَأَصِيرُ لَهُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ  
كَصَاحِبُ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ  
مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

لَوْلَا أَنْ تَدَرَّكَهُ وَنِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
أَنْبَدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ ﴿٤٩﴾

فَأَجْتَبَهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وَمِنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

51. Ва [эй паёмбар] наздик аст онон, ки кофир шуданд, ҳангоме ки оёти Қуръонро мешунаванд, туро чашмзахм зананд ва [ба хотири хашму ҳасадашон] мегүянд: «Ҳатман, ў девона аст»

52. Дар ҳоле ки ин [Қуръон] чуз панде барои чаҳониён нест.

وَإِن يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ

لَيُزِلُّنَّكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ

الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

## Сурәт Ҳоққа

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ang Magkakatotoo.

الْحَقَّةُ ﴿١﴾

2. Ano ang Magkakatotoo?

مَا الْحَقَّةُ ﴿٢﴾

3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Magkakatotoo?

وَمَا أَدْرِكَ مَا الْحَقَّةُ ﴿٣﴾

4. Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd at ang [liping] `Ād sa Tagadagok.

كَذَّبُتْ نَمُودُ وَغَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

5. Kaya tungkol naman sa [liping] Thamūd, ipinahamak sila sa pamamagitan ng labis-labis [na sigaw].

فَأَمَّا نَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالظَّاغِيَّةِ ﴿٥﴾

6. Tungkol naman sa [liping] `Ād, ipinahamak sila sa pamamagitan ng isang hanging malamig na nangangalit.

وَأَمَّا غَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرِّ ﴿٦﴾

7. Nagpataw Siya nito sa kanila ng pitong gabi at walong araw na magkakasunod, kaya makakikita ka sa mga tao roon na mga nakabuwal na para bang sila ay mga tuod ng punong datiles na hungkag.

سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَّةً

أَيَامٍ حُسْوَمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَخْجَاجٌ خَنْلٍ

خَاوِيَّةٍ ﴿٧﴾

8. Kaya nakakikita ka ba para sa kanila ng anumang natitira?

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَّةٍ ﴿٨﴾

9. Naghatid si Paraon, ang bago niya, at ang [mga naninirahan sa] mga pinagtauban ng mali

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ

وَالْمُؤْتَفَكُثُ بِالْحَاطِعَةِ ﴿٩﴾

10. sapagkat sumuway sila sa sugo ng Panginoon nila, kaya dumaklot Siya sa kanila sa isang pagdaklot na lumulubha.

11. Tunay na Kami, noong umapaw ang tubig, ay nagdala sa inyo sa nagpapatianod [na daong]

12. upang gumawa Kami nito para sa inyo bilang pagpapaalaala at magkamalay rito ang isang taingang nagkamalay.

13. Kaya kapag umihip sa tambuli nang nag-iisang pag-ihip,

14. at dinala ang lupa at ang mga bundok, saka dinurog ang mga ito nang nag-iisang pagdurog,

15. sa araw na iyon ay magaganap ang Magaganap.

16. Mabibiyak ang langit sapagkat ito sa araw na iyon ay marupok.

17. Ang mga anghel ay nasa mga gilid nito. May magpapasam, sa Trono ng Panginoon mo sa ibabaw nila sa araw na iyon, na walo.

18. Sa Araw na iyon ay itatanghal kayo; walang nakakukubli mula sa inyo na isang tagakubli.

فَعَصَمُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ  
أَخْدَةً رَابِيَّةً ١٦

إِنَّا لَمَا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْتُكُمْ فِي  
الْجَارِيَّةِ ١٧

لَتَجْعَلَنَا لَكُمْ تَذَكَّرَةً وَتَعِيَّةً أَذْنَ  
وَاعِيَّةً ١٨

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةً  
وَاحِدَةً ١٩

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّاتِ  
دَكَّةً وَاحِدَةً ٢٠

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  
وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ  
وَاهِيَّةً ٢١

وَالنَّلَّكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ  
عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ  
ثَمَنِيَّةً ٢٢

يَوْمَئِذٍ تُعَرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ  
خَافِيَّةً ٢٣

19. Kaya tungkol naman sa bibigyan ng talaan niya sa kanang kamay niya, magsasabi siya: "Kunin ninyo; basahin ninyo ang talaan ko.

20. Tunay na ako ay nakatiyak na ako ay makikipagkita sa pagtutuos sa akin."

21. Kaya siya ay nasa isang pamumuhay na nalulugod,

22. sa isang harding mataas,

23. na ang mga napipitas doon ay naaabot.

24. [Sasabihan sa kanila]: "Kumain kayo at uminom kayo nang kaiga-igaya dahil sa inuna ninyo sa mga araw na nagdaan."

25. Tungkol naman sa bibigyan ng talaan niya sa kaliwang kamay niya, magsasabi siya: "O kung sana ako ay hindi binigyan ng talaan ko,

26. at hindi nakabatid sa kung ano ang pagtutuos sa akin!

27. O kung sana [ang kamatayang] ito ay naging ang tagapagpawakas!

28. Hindi nakapagpakinabang para sa akin ang yaman ko.

29. Napahamak sa akin ang kapamahalaan ko."

30. [Sasabihin]: "Kunin ninyo siya at ikulyar ninyo siya.

31. Pagkatapos sa Impiyerno ay sumunog kayo sa kanya.

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَبِيمِينِهِ

فَيَقُولُ هَآئُؤُمْ أَقْرَعُوا كِتَابَهُ ﴿١٩﴾

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَّةٌ ﴿٢٠﴾

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ ﴿٢٢﴾

قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ ﴿٢٣﴾

كُلُّوْ وَأَشْرَبُوا هَذِهِنَّا بِمَا أَشْلَفْتُمْ فِي

الْأَيَّامِ الْخَلَلِيَّةِ ﴿٢٤﴾

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَبِشَمَالِهِ

فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لَمْ أُوتِ كِتَابَهُ ﴿٢٥﴾

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ ﴿٢٦﴾

يَلِيَّتِهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةَ ﴿٢٧﴾

مَا أَعْنَى عَنِي مَالِيَّةٌ ﴿٢٨﴾

هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾

خُدُودُهُ فَغُلُوْهُ ﴿٣٠﴾

ثُمَّ أَلْجِيَمْ صَلُوْهُ ﴿٣١﴾

32. Pagkatapos sa isang tanikalang ang haba nito ay pitumpung bisig ay isuot ninyo siya."

33. Tunay na siya dati ay hindi sumasampalataya kay Allāh, ang Sukdulan,

34. at hindi humihimok sa pagpapakain sa dukha.

35. Kaya walang ukol sa kanya sa Araw na ito rito na isang tagapagtanggol,

36. at walang pagkain kundi mula sa isang tagas ng sugat.

37. Walang kakain niyon kundi ang mga nagkakasala.

38. Kaya talagang Ako ay sumusuma sa anumang nakikita ninyo

39. at anumang hindi ninyo nakikita.

40. Tunay na [ang Qur'ān na] ito ay talagang sinabi ng isang Sugong marangal.

41. Ito ay hindi sinabi ng isang manunula. Kaundi ang sinasampalatayan ninyo!

42. Hindi [ito] sinabi ng isang manghuhula. Kaundi ang isinasaalaala ninyo!

43. Isang pagbababa [ito] mula sa Panginoon ng mga nilalang.

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعَهَا سَبْعُونَ  
ذِرَاعًا فَأَسْلَكُوهُ ﴿٢٦﴾

إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾

وَلَا يَجْعُلُ عَلَى طَعَامِ الْيَسِكِينِ ﴿٢٨﴾

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَوْمٌ هَلَّهَا حَمِيمٌ ﴿٢٩﴾

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿٣٠﴾

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ ﴿٣١﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٢﴾

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٣﴾

إِنَّهُ وَلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٣٤﴾

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا

تُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا

تَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

44. Kung sakaling nagsabi-sabi siya laban sa Amin ng ilang mga sabi-sabi,

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ

أَلْأَقْوَابِ ﴿٤٤﴾

45. talaga sanang dumaklot Kami sa kanya sa pamamagitan ng kanang kamay,

لَأَخْذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

46. pagkatapos talaga sanang pumutol Kami mula sa kanya ng ugat sa puso.

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

47. Kaya walang kabilang sa inyo na isa man na para sa kanya ay mga tagahadlang.

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

48. Tunay na [ang Qur'an na] ito ay talagang isang pagpapaalaala para sa mga tagapangilag magkasala.

وَإِنَّهُ لَشَدُّ كَرَّةً لِلْمُنْتَقِبِينَ ﴿٤٨﴾

49. Tunay na Kami ay talagang nakaaalam na mayroon sa inyo na mga tagapagpasinungaling.

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ

مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

50. Tunay na ito ay talagang isang panghihinayang sa mga tagatangging sumampalataya.

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٥٠﴾

51. Tunay na [ang Qur'an na] ito ay talagang ang katotohanan ng katiyakan.

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

52. Kaya magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang Sukdulan.

فَسَيِّئَ يَاسِمُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

## Сураи Маъориҷ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Дархосткунандае [ба тамасхур] тақозои азоберо кард, ки вуқуаш [дар қиёмат] ҳатмӣ аст
2. [Ин азоб] Барои кофирон аст [ва] ҳеч дафъекунандае надорад
3. Аз сӯйи Аллоҳ таоло [ба вуқуъ мепайвандад, ки] соҳиби маротиб ва дарачоти волост
4. Фариштагон ва Рӯҳ [Ҷабраил] ба сӯйи Ӧ уруҷ мекунанд, дар рӯзе, ки миқдораш [дар миқёси башарӣ] панҷоҳ ҳазор сол аст
5. Пас, ту [эй паёмбар, дар баробари тамасхури эшон] сабри наку пеша кун
6. Бе гумон, онҳо он [рӯз]-ро дур мебинанд
7. Ва Мо онро наздик мебинем
8. [Ҳамон] Рӯзе, ки осмон чун миси гудохта шавад
9. Ва қӯҳҳо монанди пашми рангин [муталоши] ва пароканда] шавад
10. Ва ҳеч дӯсти самимӣ [ва хешованде] аз [ҳоли] дӯсти самимӣ [ва хешовандаш] намепурсад

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

إِلَّا كُفَّارٍ لَيْسَ لَهُ دَاعِيٌّ ﴿٢﴾

مَنْ أَنَّ اللَّهَ ذِي الْمَعَاجِرِ ﴿٣﴾

تَعْرُجُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ هَمْسِينَ أَلْفَيْ سَنَةٍ ﴿٤﴾

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا ﴿٦﴾

وَكَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَيْنِ ﴿٩﴾

وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾

11. [Дар ҳоле ки] Онон ба яқдигар нишон дода мешаванд, гунахгор [дүст дорад ва] орзу мекунад, ки фарзандони худро дар баробари [раҳой аз] азоби он рӯз бидиҳад
12. Ва [ҳамчунин] ҳамсару бародарашро
13. ва қабилаашро, ки [ҳамеша] ба ӯ чо ва паноҳ медод
14. Ва [ҳамчунин] ҳамаи онҳоеро, ки рӯйи замин ҳастанд, [фидо кунад] то начот ёбад
15. [Аммо] Ҳаргиз чунин нест! Бе гумон, он шуълаҳои [оташи] сӯзон аст
16. [Ки] пӯст аз сар бармеканад
17. Касонеро, ки [ба фармони Аллоҳ таоло] пушт карданд ва [аз ҳақ] рӯй гардониданд, [ба сӯи худ] фаро меҳонад
18. Ва [низ касонеро, ки] амволро ҷамъоварӣ ва захира карданд [ва ҳаққи онро напардохтанд]
19. Яқинан, инсон камтоқат [-у ҳарис] оғарида шудааст
20. Ҳар гоҳ бадӣ [ва мусибате] ба ӯ расад, бетобӣ мекунад
21. Ва ҳар гоҳ хубӣ ба ӯ расад, боздоранда [ва баҳил] мегардад
22. Магар намозгузорон

يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَعْتَدِ

مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴿٦﴾

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿٧﴾

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُغْوِيْهِ ﴿٨﴾

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

يُنْجِيْهِ ﴿٩﴾

كَلَّا إِلَيْهَا لَكَنِي ﴿١٠﴾

رَاعَةً لِلشَّوَى ﴿١١﴾

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلََّ ﴿١٢﴾

وَجَمَعَ قَافُوْعَى ﴿١٣﴾

\*إِنَّ الْإِنْسَنَ حُلِيقٌ هَلُوْعًا ﴿١٤﴾

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوْعًا ﴿١٥﴾

وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنْوَعًا ﴿١٦﴾

إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿١٧﴾

23. Ҳамон касоне, ки бар намозхояшон ҳамеша пойдорй мекунанд.	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾
24. Ва касоне, ки дар амволашон ҳаққи [муайяну] маълуме ҳаст	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
25. Барои мустаманд ва маҳрум	إِلَسَّاَبِلُ وَالْمَحْرُومُ ﴿٢٥﴾
26. Ва [ҳамон] касоне, ки рӯзи ҷазоро тасдиқ мекунанд	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الْدِينِ ﴿٢٦﴾
27. Ва касоне, ки аз азоби Парвардигорашон метарсанд	وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَدَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾
28. [Чаро ки] Бе гумон, аз азоби Парвардигорашон дар амон натавонанд буд	إِنَّ عَدَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾
29. Ва касоне, ки шармгоҳхояшонро нигаҳ медоранд	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٢٩﴾
30. Магар бо ҳамсарону канизоне, ки молики онҳо ҳастанд, ки [дар ин сурат] сарзанише бар онҳо нест	إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُوتُهُمْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَأْلُومِينَ ﴿٣٠﴾
31. Пас, ҳар кас фаротар аз инҳоро бихоҳад, онон мутачовизон ҳастанд	فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾
32. Ва касоне, ки амонатҳо ва паймонхояшонро риоя мекунанд	وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَنْتَهِيهِمْ وَعَمَدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾
33. Ва касоне, ки ба шаҳодатҳои худ мутааҳҳиданд	وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
34. Ва касоне, ки бар намозашон пойдорй мекунанд	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ إِعْجَافِطُونَ ﴿٣٤﴾

35. Ион дар боғҳо [-и биҳишт] гиромӣ дошта мешаванд

36. Пас, [эй паёмбар] кофиронро чи шудааст, ки ба сӯйи ту мешитобанд?

37. [Ва] Аз росту чап гурӯҳ-гурӯҳ [хучум меоваранд?]

38. Оё ҳар кадом аз онҳо [бо он аъмоли нописандашон] тамаъ доранд, ки дар биҳишти пурнеъмат [-и илоҳӣ] дароварда шаванд?

39. Ҳаргиз чунин нест! Бе гумон, Мо онҳоро аз он чи [худ] медонанд, офоридаем

40. Пас, ба Парвардигори машриқҳо ва мағрибҳо савганд меҳӯрам, ки Мо яқинан қодирэм

41. Бар ин ки [касони дигаре] беҳтар аз эшонро ҷойгузин кунем ва Мо [барои анҷоми ин кор] дармонда ва нотавон неstem

42. Пас, [эй паёмбар] ононро ба ҳоли худ vogузор, то дар ботили худ фуру раванд ва бозӣ кунанд, то ба рӯзе бирасанд, ки бад-эшон ваъда дода шудааст

43. [Ҳамон] Рӯзе, ки шитобон аз қабрҳо хориҷ мешаванд, гӯй ба сӯйи бутҳо медаванд

أُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿٢﴾

فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ قَبْلَكَ

مُهَظِّعِينَ ﴿٣﴾

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِّمَاءِ

عِزِيزِينَ ﴿٤﴾

أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِيٍّ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ

جَنَّةً نَعِيمٍ ﴿٥﴾

كَلَّا إِنَّا حَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

إِنَّا لَكَدْرُونَ ﴿٧﴾

عَلَىٰ أَن تُبَيَّلَ حَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا هُنْ

بِمَسْبُوقِينَ ﴿٨﴾

فَدَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقَوُا

يَوْمَ هُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٩﴾

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا

كَانُهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوْفَضُونَ ﴿١٠﴾

44. [Дар ҳоле ки] Чашмҳояшон [аз шарму ваҳшат] ба зер афтода ва зиллат [-у хорӣ] ононро пӯшидааст. Ин ҳамон рӯзест, ки ба эшон ваъда дода мешавад

خَيْرَةٌ أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ  
ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

## Сураи Нұх نوح

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Бе гумон, Мо Нуҳро ба сүйи қавмаш фиристодем [ва гуфтем]: «Қавми худро – пеш аз он ки азоби дарднок ба суроғашон ояд – хушдор дех [ва битарсон]

2. [Нұх] Гуфт: «Эй қавм, ман барои шумо бимдиҳанде ошкор ҳастам

3. Ки Аллоҳро бипарастед ва аз Ү парво намоед ва мутеи [дастурҳои] ман бошед

4. [Пас, agar чунин кардед, Аллоҳ таоло] гуноҳони шуморо меомурзад ва шуморо то замони муайяне мухлат медиҳад, зеро ҳангоме ки ачали илоҳӣ фаро расад, таъхир наҳоҳад дошт, agar медонистед»

5. Ва Нұх [пас аз насиҳату даъват] гуфт: «Парвардигоро, ба ростй, ки ман қавми худро шабу рӯз [ба имон] даъват кардам

6. Вале даъвати ман ҷуз ба гурезашон [аз ҳақ] наафзуд

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ  
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ  
أَلَيْمٌ ﴿١﴾

فَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾  
أَنِّي أَعْبُدُو اللَّهَ وَأَنْتُمْ  
وَآتِيُّكُمْ بِالْحُكْمِ فَمَا تَرَى  
وَأَطْبِعُونِ ﴿٣﴾

يَعْفُرُ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ  
وَيُؤَخْرِجُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ  
اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

فَالَّذِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيَأْلِأ  
وَنَهَارًا ﴿٥﴾

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

7. Ва ман ҳар чи даъваташон кардам, то саранчоми ононро биёмурзӣ, ангуштони худро дар гӯшояшон фурӯ карданд ва либосҳояшонро [ба худ] пеҷиданд ва [дар муҳолифат] исорот [-у пофишорӣ] карданд ва ба шиддат гарданкашӣ ва тақаббур намуданд

8. Он гоҳ онҳоро бо садои баланд [ва ошкор] даъват кардам

9. Он гоҳ ошкоро барояшон гуфтам ва дар ниҳон барои [ҳар кадом аз] онон баён кардам

10. Пас, гуфтам: «Аз Парвардигорӣ хеш омурзиш биҳоҳед [ки] бе гумон, ӯ бисёр омурзанда аст

11. То аз осмон [борони] паёпай бар шумо бифиристад

12. Ва шуморо бо амволу фарзандони бисёр ёрӣ кунад, ба шумо боғҳои [сарсабз] бидиҳад ва бароятон ҷӯйборҳо[-и ҷорӣ] қарор диҳад

13. Шуморо чи шудааст, ки барои Аллоҳ таоло азамат [-у шукӯҳ] қоил нестед?

14. Дар ҳоле ки шуморо дар мароҳили гуногун оғарид

15. Оё намебинед, чи гуна Аллоҳ таоло ҳафт осмонро бар фарози яқдигар оғарид?

16. Ва моҳро дар миёни осмонҳо мояни рӯшнӣ қарор дод ва хуршедро ҷароғӣ [фурӯзоне] гардонид?

وَإِنِّي لَكُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ  
جَعَلْتُهُمْ أَصْبِعَهُمْ فِي ءاعَانِيهِمْ  
وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا  
وَأَسْتَكَبَرُوا أَسْتَكَبَرَاهُمْ ۝

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ لَهُمْ وَأَسْرَرُ لَهُمْ  
إِسْرَارًا ۝

فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ  
غَفَارًا ۝

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝  
وَيُنَذِّكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ  
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ  
أَنْهَارًا ۝

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝

وَقَدْ خَلَقْتُكُمْ أَطْوَارًا ۝

أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ  
سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ  
الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

17. Ва Аллоҳ таоло шуморо ҳамчун гиёхе аз замин рӯёнид
18. Сипас шуморо ба он [замин] бозмегардонад ва бори дигар шуморо берун меоварад
19. Ва Аллоҳ таоло заминро барои шумо густурда соҳт
20. То аз роҳҳои паҳновари он [ба сӯи мақсади худ] рафтумад кунед»
21. Нуҳ гуфт: «Парвардигоро, онҳо аз ман нофармонӣ намуданд ва аз касе пайравӣ карданд, ки молу фарзандаш чизе ҷуз зиёнкорӣ бар ў наафзудааст
22. Ва [он пешвоёни гумроҳ] найранги бузурге ба кор бурданд
23. Ва гуфтанд: «Маъбудони худро раҳо накунед ва [ба хусус] «Вадда» ва «Сувоъ» ва «Яғус» ва «Яъуқ» ва «Наср»-ро [раҳо накунед]
24. Ба ростӣ, онҳо бисёреро гумроҳ карданд ва [ту эй Парвардигор] ситамгоронро ҷуз гумроҳӣ маафзорӣ
25. [Саранҷом онон] Ба қайфари гуноҳонашон [ҳамагӣ] ғарқ шуданд, пас, дар оташ [-и дузах] дароварда шуданд ва дар баробари [азоби] илоҳӣ ёвар [-у мададгоре] барои худ наёфтанд

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ

إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ أَلْأَرْضَ

سَاطًا ﴿١٩﴾

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاهَاجًا ﴿٢٠﴾

قَالُوا تُؤْخِرُنَا إِنَّهُمْ عَصَوْنَا وَاتَّبَعْنَا

مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا

حَسَارًا ﴿٢١﴾

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا ﴿٢٢﴾

وَقَاتُلُوا لَا تَدْرُنَّ عَالَمَاتَكُمْ وَلَا

تَدْرَنَّ وَدَادًا وَلَا سُوَاغًا وَلَا يَغُوث

وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿٢٣﴾

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

مِمَّا حَطَّيْنَاهُمْ أَعْرِفُوا فَأَذْلَلُوا

نَارًا فَمَنْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

26. Нуҳ гуфт: «Парвардигоро, ҳеч як аз кофиронро бар рӯйи замин боқӣ магузор

27. Чаро ки агар онҳоро боқӣ гузорӣ, бандагонатро гумроҳ мекунанд ва ҷуз [насле] бадкор ва кофир ба вучуд намеоваранд

28. Парвардигоро, маро ва падару модарам ва ҳар он касеро, ки бо имон вориди хонаи ман мешавад ва [тамоми] мардони муъмин ва занони муъминро биёмурз ва ситамгоронро ҷуз ҳалокат [ва нобудӣ] маафзо»

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدْرِرْ عَلَى الْأَرْضِ  
مِنَ الْكُفَّارِينَ دَيَّارًا ﴿١٦﴾

إِنَّكَ إِن تَدْرِرْ هُمْ يُضْلُلُونَ عِبَادَكَ وَلَا  
يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿١٧﴾

رَبِّ اعْفُرْ لِي وَلِوَلَدَيَ وَلِمَن دَخَلَ  
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِمُؤْمِنَيْنَ وَالْمُؤْمَنَاتِ  
وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿١٨﴾

Сураи Чин  
الجن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Sabihin mo: "Ikinasi sa akin na may nakinig na isang pangkat ng jinn at nagsabi sila: 'Tunay na kami ay nakarinig ng isang pagbigkas na kahanga-hanga.

فُلْ أُرْجِي إِلَيْكَ أَنَّهُ أُسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ  
الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا  
عَجِيبًا ﴿١﴾

2. Nagpapatubay ito sa pagkagabay kaya sumampalataya kami rito at hindi kami magtatambal sa Panginoon namin ng isa man.

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَئَامِنَّا بِهِ وَلَنْ  
نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

3. Na Siya – pagkataas-taas ang kabunyan ng Panginoon namin – ay hindi nagkaroon ng asawa ni anak.

وَأَنَّهُ دَعَلَ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَخْتَدَ  
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

4. Na laging nagsasabi ang hunhang namin laban kay Allāh ng isang pagkalayu-layo [sa katotohanan].

وَأَنَّهُ دَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى اللَّهِ  
شَطَطًا ﴿٤﴾

5. Na kami ay nagpalagay na hindi magsasabi ang tao at ang jinn laban kay Allāh ng isang kasinungalingan.

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُونُ  
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

6. Na noon ay may mga lalaki ng tao na nagpapakupkop sa mga lalaki ng jinn, kaya dumagdag ang mga ito sa kanila ng isang kabigatan.

وَأَنَّهُ دَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسُونِ  
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ  
رَهْقًا ﴿٦﴾

7. Na sila ay nagpalagay gaya ng ipinagpalagay ninyo na hindi magbubuhay si Allāh ng isa man.

وَأَنَّهُمْ ظَنَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ  
يَعْمَلَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾

8. Na kami ay nagtangkang umabot sa langit ngunit natagpuan namin na iyon ay pinuno ng mga tanod na matindi at mga bulalakaw.

وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

مُلْكِتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَتُشَهِّدَا ﴿٦﴾

9. Na kami dati ay umuupo mula roon sa mga mauupuan para sa pakikinig ngunit ang sinumang makikinig ngayon ay makakatago para sa kanya ng isang bulalakaw na nakatambang.

وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ

فَمَنْ يَسْتَعِيْغُ الْآَنَ يَحْذِلُهُ وَشَهَابَةً

رَّصَادًا ﴿٧﴾

10. Na kami ay hindi nakababatid kung may isang kasamaan ba na ninais sa mga nasa lupa o nagnais sa kanila ang Panginoon nila ng isang pagkagabay.

وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي

الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رُبُّهُمْ رَشَدًا ﴿٨﴾

11. Na Kami ay kabilang sa amin ang mga maayos at kabilang sa amin ay mababa pa roon; kami dati ay mga pangkating magkakaiba.

وَإِنَّا مِنَ الْصَّالِحُونَ وَمِنَ دُونَ

ذَلِكَ كُنَّا طَرَابِيقَ قَدَادًا ﴿٩﴾

12. Na kami ay nakatiyak na hindi kami makapagpapawalang-kakayahang kay Allāh sa lupa at hindi kami makapagpapawalang-kakayahang sa Kanya sa isang pagtakas.

وَإِنَّا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ تُعْجِزَ اللَّهُ فِي

الْأَرْضِ وَلَنْ تُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٠﴾

13. Na kami, noong nakarinig kami sa patnubay, ay sumampalataya rito; saka ang sinumang sumasampalataya sa Panginoon niya ay hindi mangangamba sa isang pagpapakulang ni isang kabigatan.

وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدَىٰ ءَامَّا بِهِ

فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَأَ

وَلَا رَهْقَانًا ﴿١١﴾

14. Na kami, kabilang sa amin ang mga tagapagsakop at kabilang sa amin ang mga tagalihis; saka ang sinumang nagpasakop, ang mga iyon ay sumadya sa isang paggabay.

وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ

الْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْأَمْ فَأُولَئِكَ

حَرَرَوْ رَسَدًا ﴿١٢﴾

15. Tungkol naman sa mga tagalihis, sila para sa Impierno ay magiging mga pangatong.'

16. Na kung sakaling nagpakuwid sila sa daan ay talaga sanang nagpatubig Kami sa kanila ng isang tubig na masagana

17. upang sumubok Kami sa kanila dito. Ang sinumang aayaw sa paalaala ng Panginoon nito ay magsisingit Siya rito sa isang pagdurusang paakyat.

18. Na ang mga masjid ay ukol kay Allāh, kaya huwag kayong manalangin kasama kay Allāh sa isa man.

19. Na noong tumindig ang lingkod ni Allāh habang dumadalangin sa Kanya, halos sila sa kanya ay nagiging patung-patong."

20. Sabihin mo: "Dumadalangin ako sa Panginoon ko lamang at hindi ako nagtatambal sa Kanya ng isa man."

21. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi nakapagdudulot sa inyo ng isang pinsala ni isang paggabay."

22. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi kakalingain laban kay Allāh ng isa man at hindi makatataupo bukod pa sa Kanya ng isang madadaupan,

وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

حَطَبًا ﴿١٥﴾

وَاللَّوْلَوْ أَسْتَقْمُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ

لَا سَقَيْتُهُمْ مَاءً عَدَقًا ﴿١٦﴾

إِنْفَتَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ

ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَدَابًا

صَدَدًا ﴿١٧﴾

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ

اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

وَأَنَّهُ وَلَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ

أَحَدًا ﴿١٩﴾

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

رَشَدًا ﴿٢٠﴾

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرِنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢١﴾

23. ngunit [makapagdudulot ako] ng isang pagpapaabot mula kay Allāh at mga pasugo Niya." Ang mga sumusuway kay Allāh at sa Sugo Niya ay tunay na ukol sa kanila ang Apoy ng Impiyerno bilang mga mananatili roon magpakailanman.

24. Hanggang sa kapag nakita nila ang ipinangako sa kanila ay makaaalaman sila kung sino ang higit na mahina sa tagapag-adya at higit na kaunti sa bilang.

25. Sabihin mo: "Hindi ako nakababatid kung malapit ba ang ipinangako sa inyo o maglalagay para rito ang Panginoon ko ng isang [mahabang] yugto."

26. [Siya] ang Nakaaalam sa Lingid, saka hindi Siya naghahayag sa Lingid Niya sa isa man,

27. maliban sa sinumang kinalugdan Niya na isang sugo sapagkat tunay na Siya ay nagpapatahak mula sa harapan nito at mula sa likuran nito ng [mga anghel na nakatambang

28. upang makaalam ito na nagpaabot nga sila ng mga pasugo ng Panginoon nila. Sumaklaw Siya sa anumang taglay nila at nag-isa-isa Siya sa bawat bagay sa bilang.

إِلَّا بَلَغَعَا مِنْ أَلَّهِ وَرَسَلَتِهِ وَمَنْ

يَعْصِيُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُوَ نَارٌ

جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

فَسَيَقْلُمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا

وَأَقْلُلْ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

فُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ

أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبِّيْ أَمْدًا ﴿٢٥﴾

عَلِمْ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ

أَحَدًا ﴿٢٦﴾

إِلَّا مِنْ أَرْتَهَنِي مِنْ رَسُولِيْ فَإِنَّهُوَ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

رَصَدًا ﴿٢٧﴾

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّيْهِمْ

وَأَحَاطَ بِهَا لَدْيِهِمْ وَأَحْصَنَ كُلَّ

شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

## Сураи Музаммил

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Эй чомабахудпечида!</p> <p>2. Шабро – чуз андаке – ба по хез [ва ибодат кун]</p> <p>3. Нимае аз онро ё андаке аз он кам кун</p> <p>4. Ё андаке бар [нисфи] он биафзо ва Қуръонро бо тартил [-у тааммул] бихон</p> <p>5. Яқинан Мо ба зудй сухане сангин бар ту нозил хоҳем кард</p> <p>6. Бе гумон, шабзиндадорй [бар нафс] душвор аст ва барои гуфтор [ва ниёиш] муносибтар ва устувортар аст</p> <p>7. Ва яқинан ту дар рӯз машғулияти бисёр дорӣ</p> <p>8. Ва номи Парвардигоратро ёд кун ва танҳо ба ӯ дил бибанд</p> <p>9. [Ҳамон] Парвардигори машриқу мағриб, ки маъбуде [ба ҳақ] чуз ӯ нест. Пас, ӯро корсоз [-у нигаҳбони худ] баргузин</p> <p>10. Ва бар он чи [мушрикон] мегӯянд, шикебо бош ва ба шеваи нақу [ва шоиста] аз онон дурӣ кун</p> | <p style="text-align: right;">يَأَيُّهَا الْمَزَمِّلُ ﴿١﴾</p> <p style="text-align: right;">قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾</p> <p style="text-align: right;">نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾</p> <p style="text-align: right;">أَوْ رِدْ عَلَيْهِ وَرَتِيلَ الْقُرْآنَ<br/>تَرْتِيلًا ﴿٤﴾</p> <p style="text-align: right;">إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾</p> <p style="text-align: right;">إِنَّ نَاسِئَةَ أَلَيْلٍ هُنَّ أَشَدُ وَطَعَّا<br/>وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾</p> <p style="text-align: right;">إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَانَ طَوِيلًا ﴿٧﴾</p> <p style="text-align: right;">وَذَكْرُ أَسْمَ رَبِّكَ رَتَبَّلَ إِلَيْهِ<br/>تَبَبَّلًا ﴿٨﴾</p> <p style="text-align: right;">رَبُّ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا<br/>هُوَ فَانْجَذُهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾</p> <p style="text-align: right;">وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ<br/>هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾</p> |
|---|--|

11. Ва маро бо ин такзибкунандагони бархурдор аз нэъмат vogузор ва ба онон каме мухлат дех

وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ أُولَئِكُنَّ الظَّالِمُونَ  
وَمَهَلُّهُمْ قَلِيلًا ﴿١٢﴾

12. Бе гумон, назди Мо қайд [-у бандхо]-и сангин ва [отashi] дузах аст

إِنَّ لَدِينَنَا أَنَّكُلًا وَجَحِيمًا ﴿١٣﴾

13. Ва таоме гулугир ва азобе дарднок

وَطَعَامًا ذَا عُصَمَةً وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٤﴾

14. Рўзе, ки замину кўхҳо ба ларза дарояд ва кўхҳо [муталоши шаванд ва] ҳамчун тўдаи реги нарм [равон] гарданд

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ  
الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيلًا ﴿١٥﴾

15. Яқинан, Мо паёмбаре ба сўйи шумо фиристодем, ки бар шумо шоҳид [ва гувоҳ] аст, ҳамон гуна ки ба сўйи Фиръавн паёмбаре фиристодем

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا  
عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ  
رَسُولًا ﴿١٦﴾

16. Он гоҳ Фиръавн аз он паёмбар нофармонӣ [ва бо ў муҳолифат] кард ва Мо ўро ба саҳти мӯҷозот кардем

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخْذَنَاهُ  
أَحْذَنَاهُ وَبِيَلًا ﴿١٧﴾

17. Пас, агар коғир шавед, чи гуна худро [аз азоб] дар амон медоред, [дар] рўзе, ки кўдаконро пир мекунад?

فَكَيْفَ تَتَقَوَّنَ إِنْ كَفَرُتُمْ يَوْمًا  
يَجْعَلُ الْوِلْدَنَ شَيْبًا ﴿١٨﴾

18. [Дар он рўз] Осмон шикофта мешавад [ва] ваъдаи ў, ҳатман, ба вуқуъ мепайвандад.

أَسَمَاءَ مُنْفَطِرِيهِ كَانَ وَعْدُهُ  
مَفْعُولاً ﴿١٩﴾

19. Бе гумон, ин [оёт] панд [-у ҳушдоре] аст, то ҳар ки бихоҳад, ба сўи Парвардигори худ роҳе дар пеш гирад

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخْذَ  
إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾

20. [Эй паёмбар] Яқинан Парвардигорат медонад, ки ту ва гурӯҳе аз онҳо, ки бо ту ҳастанд, наздики ду савуми шаб [аз се ду

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى  
مِنْ ثُلُثَيِ الْيَمِينِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَ

хиссан шаб] ва [ё] нисф [ё] як савум [сөяқ]-и онро ба [намоз] бармехезед. Ва Аллоҳ таоло шабу рўзро андозагирий мекунад. [Ў] Медонад, ки шумо наметавонед шумориши онро [дақик] мұхосиба қунед, пас, шуморо баҳшид. Пас, акнун ҳар чи [барои шумо] мұяссар бошад, аз Қуръон бихонед. [Аллоҳ таоло] Медонад, ки бархе аз шумо бемор хоҳанд шуд ва гурӯҳе [дигар] барои ба даст овардани фазлу неъмати Аллоҳ таоло дар замин сафар мекунанд ва гурӯҳе [низ] дар роҳи Аллоҳ таоло чиҳод мекунанд, пас, он чи мұяссар бошад, аз он бихонед ва намоз барпо доред ва закот дижед ва ба Аллоҳ таоло қарзи наку дижед ва [бидонед, ки] он чи аз корҳои хайр пешопеш барои худ мефиристед, [онро] назди Аллоҳ таоло ба беҳтарин ваҷҳ ва бузургтарин подош хоҳед ёфт ва аз Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳед, ки ҳамоно Аллоҳ таоло омурзандаи меҳруbon ast

وَطَّاِقَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعْلِمُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنَّ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْثُوا الرِّزْكَوَةَ وَأَفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاتِ وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Сураи Мудассир المدثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Эй чомабарсаркашида!

يَا عَيْهَا الْمُدَثِّرُ ﴿١﴾

2. Бархез ва бим дех!

قُمْ فَانِذْرُ ﴿٢﴾

3. Ва Парвардигоратро бузург шумор!

وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴿٣﴾

4. Ва чомаро покиза бидор!

وَشِيَابَكَ فَظَهِّرُ ﴿٤﴾

5. Ва аз палидай дурй кун!

وَالْرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴿٥﴾

6. Барои ин базлу бахшиш макун, ки афзунталабӣ кунӣ

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

7. Ва барои [хушнудии] Парвардигорат шикебо бош

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴿٧﴾

8. Пас, ҳангоме ки дар «сур» дамида шавад

فَإِذَا نُقِرَ فِي الْتَّأْفُورِ ﴿٨﴾

9. Он рӯз рӯзи саҳт [ва душворе] аст

فَذَلِكَ يَوْمِيْذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾

10. Бар кофирон осон нест

عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُ ﴿١٠﴾

عَسِيرٌ ﴿١٠﴾

11. [Эй паёмбар] Маро бо касе, ки ўро танҳо [ва бидуни амволу авлод] офаридаам, вогузор

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

وَحِيدًا ﴿١١﴾

12. [Хамон касе, ки] моли фаровоне барояш қарор додам

وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَأَمْلَأَ

مَمْدُودًا ﴿١٢﴾

13. Ва фарзандоне, ки ҳамеша [дар хидмати ў ва] бо ў ҳастанд

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾

14. Ва ҳамай васоил [ва имконоти] зиндагиро дар ихтиёраш қарор додам

وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾

15. Боз [ҳам] тамаъ дорад, ки [бар он] биафзоям

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾

16. Ҳаргиз [чунин нахоҳад шуд]! Бе гумон, ў нисбат ба оёти Мо душманӣ дорад

كَلَّا إِنَّهُ وَكَانَ لَا يَتَنَاهَا

عَنِيدًا ﴿١٦﴾

17. Ва ба зудӣ ўро ба машаққату саҳтӣ меандозам

سَارِهِقَهُ وَصَعُودًا ﴿١٧﴾

18. Зеро ў [барои мубориза бо Қуръон] андешид ва муҳосиба кард

إِنَّهُ وَفَكَرَ وَقَدَرَ ﴿١٨﴾

19. Пас, марг бар ў бод! Чи гуна андоза [ва муҳосиба] кард?

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿١٩﴾

20. Боз [ҳам] марг бар ў бод! Чи гуна андоза [ва муҳосиба] кард?

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿٢٠﴾

21. Сипас назар афканд

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

22. Он гоҳ чехра дар ҳам кашид ва рӯтурш кард

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

23. Сипас [ба ҳақ] пушт намуд ва тақаббу्र варзиð

۲۳ ۹۷ ۹۸ ۹۹  
۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶

24. Он гоҳ гуфт: «Ин [Қуръон] чизе ҷуз ҷодиё, ки [аз дигарон] омӯхта шуда, нест

۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵

25. Ва ин [чизе] ҷуз гуфтори башар нест»

۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲

26. Ба зудӣ ўро ба дузах дарҳоҳам овард

۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹

27. Ва ту чи донӣ, ки дузах чи гуна аст?

۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵

28. [Оташи сӯзонест, ки] На [чизеро] боқӣ мегузорад ва на [чизеро] раҳо меқунад

۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱

29. Пӯстро [дигаргун карда] месӯзонад

۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷

30. Бар он [оташ] нуздаҳ [фаришта] гуморида шудааст.

۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳

31. Мо маъмурони дузахро фақат аз фариштагон қарор додем ва шумори онҳоро танҳо барои озмоиши кофирон муайян кардаем, то аҳли китоб яқин кунанд ва касоне, ки имон овардаанд, бар имони худ бияғозянд ва аҳли китоб ва мӯъминон гирифтори шакку тардид нашаванд ва то касоне, ки дар дилҳояшон мараз аст ва [низ] кофирон бигӯянд: «Аллоҳ таоло аз ин масал [ва тавсиф] чи хостааст?». Бад-ин гуна, Аллоҳ таоло ҳар касро бихоҳад, гумроҳ месозад ва ҳар касро бихоҳад, ҳидоят мекунад ва [шумори] лашкариёни Парвардигоратро [касе] чуз Ӯ намедонад ва ин чуз панду андарзе барои инсонҳо нест

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ  
إِلَّا مَلَكِةً وَمَا جَعَلْنَا  
عَدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ  
كَفَرُوا لِيَسْتَقِيقَنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَبَ وَيَزَدَادُ  
الَّذِينَ ءامَنُوا إِيمَانًا وَلَا  
يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَلِيُقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَرْضٌ وَالْكُفَّارُونَ مَاذَا  
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ  
يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ  
جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ  
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ

﴿٣١﴾

32. Оре, савганд ба моҳ [ки ҳаргиз чунин нест, ки онон тасаввур мекунанд]

33. Ва [савганд ба] шаб ҳангоме ки пушт кунад

كَلَّا وَالْقَمَرِ

﴿٣٢﴾

وَالَّتِيلِ إِذْ أَدْبَرَ

﴿٣٣﴾

34. Ва ба субҳ ҳангоме ки равшан шавад

وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

35. Ки он [оташи дузах] яке аз [азобҳои] бузург [ва ҳавлинон] аст

إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

36. Барои инсон бимдиҳанда аст

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

37. Барои касе аз шумо, ки бихоҳад [бо корҳои нақу] пеш афтад, ё [бо гуноҳ кардан] ақиб бимонад

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ

أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

38. Ҳар кас дар гарави аъмоли хеш аст

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

39. Магар асҳоби ямин [муъминон]

إِلَّا أَصْحَابَ الْإِيمَانِ ﴿٣٩﴾

40. Ки дар боғҳо [-и биҳишт] ҳастанд ва мепурсанд

فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾

41. аз гунаҳгорон:

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

42. «Чӣ чиз шуморо ба дузах даровард?

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

43. [Дузахиён] Мегӯянд: «Мо аз намозгузорон набудем

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ

الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

44. Ва бенаво[-ён]-ро итьом намекардем

وَلَمْ نَكُ نُظِعْمُ

الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

45. Ва пайваста ҳамроҳи ёвагӯён [ва аҳли ботил] ҳамсадо мешудем

وَكُنَّا نَخْوْضُ مَعَ

الْحَنَابِضِينَ ﴿٤٥﴾

46. Ва ҳамвора рӯзи ҷазоро такзиб мекардем

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمٍ

أَلَّدِينَ ﴿٤٦﴾

47. То замоне, ки марг ба суроғамон омад

حَتَّىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

48. Пас, шафоати шафоаткунандагон ба онҳо суде намебахшад

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ

الشَّفَاعَيْنَ ﴿٤٨﴾

49. Пас, онҳоро чи шудааст, ки аз панд [-у тазаккур] рӯй гардондаанд?

فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَّذْكِرَةِ

مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

50. Гӯй, ки гӯрхароне рамидаанд

كَانُهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنِفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

51. Ки аз [муқобили] шер гурехтаанд

فَرَّتُ مِنْ قَسْوَةٍ ﴿٥١﴾

52. Балки ҳар кадом аз онҳо [таваққуъ дорад ва] меҳоҳад, ки [ба ў] номае кушода [ва ҷудогона аз сӯйи Аллоҳ таоло] дода шавад

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِيٍ مِّنْهُمْ

أَنْ يُبَوِّئَنِي صُحْفًا مُّنْتَرَةً ﴿٥٢﴾

53. Ҳаргиз, чунин нест [ки онон мепиндоранд]! Балки онҳо аз [азоби] охират наметарсанд

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ

الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

54. На, чунин нест, ки онҳо мегӯянд, он [Куръон] як тазаккур ва ёдоварӣ аст

كَلَّا إِنَّهُوَ تَذَكِّرَةٌ ﴿٥٤﴾

55. Пас, ҳар касе, ки бихоҳад аз он панд гирад

56. Ва ёд намекунанд [ва панд намегиранд], магар ин ки Аллоҳ таоло бихоҳад. Ўст, ки сазовори парво кардан ва омурзидан аст.

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَ  
ۚ

وَمَا يَذَّكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ  
ۖ

الْمَغْفِرَةِ  
۝

Сураи Қиёмат

القيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ба рўзи қиёмат савганд мөхӯрам
2. Ва ба нафси маломатгар савганд мөхӯрам
3. Оё инсон мепиндорад, ки [пас аз марғ] ҳаргиз устухонҳояшро чамъ наҳоҳем кард?
4. Оре, Мо қодирэм, ки [ҳатто хутути сари] ангуштонашро яксону мураттаб кунем.
5. Балки инсон меҳоҳад, ки [озодона ва бидуни тарс аз охират] дар гуноҳу бадкорӣ мудовимат кунад
6. [Аз ин рӯ] Мепурсад: «Рӯзи қиёмат кай ҳоҳад буд?»
7. Пас, ҳангоме ки чашм хира шавад
8. Ва моҳ тира [ва бе нур] гардад
9. Ва хурshedу моҳ як чо чамъ шаванд
10. Он рӯз инсон мегӯяд: «Роҳи гурез кучост?»
11. Ҳаргиз! Ҳеч гурезгоҳе нест
12. Он рӯз қароргоҳ [-и ниҳоне] ба сўйи Парвардиғори туст

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾

وَلَا أُقْسِمُ بِالْقَسْسِ الْلَّوَامَةِ ﴿٢﴾

أَيْخَسِبُ الْإِنْسَنُ أَلَّا نَجْعَمُ

عَظَامَهُ ﴿٣﴾

بَلْ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسْوِي

بَتَانَهُو ﴿٤﴾

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَانَهُو ﴿٥﴾

يَسْكُنُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾

فَإِذَا تَرَقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

وَجْعَنَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾

يَقُولُ الْإِنْسَنُ يَوْمَيْدِيْ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴿١٠﴾

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْدِ الْمُسْتَقْرُ ﴿١٢﴾

13. Ва дар он рўз инсонро аз тамоми корҳое, ки аз пеш ё пас фиристода, огоҳ мекунанд

يُبَيِّنُ الْإِنْسُنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ  
وَأَخْرَجَ ١٣

14. Балки инсон ба хубй бар хештан огоҳ аст

بَلِ الْإِنْسُنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤

15. Агарчи [дар дифоъ аз худ] узрҳояшро дар миён оварад

وَلَوْ أَلْفَى مَعَذِيرَهُ ١٥

16. [Эй паёмбар, ҳангоми нузули Қуръон] забонатро барои [такрор ва хондани] он шитобзода ҳаракат мадех

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ  
بِهِ ١٦

17. Мусалламан, ҷамъоварӣ ва хондани он бар [уҳдаи] Мост

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَهُ ١٧

18. Пас, ҳар гоҳ [тавассути Ҷабраил] онро [бар ту] хондем, аз хондани ў пайравӣ кун

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَتَتَّبِعُ قُرْعَانَهُ ١٨

19. Сипас баён карданаш бар [уҳдаи] Мост

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٩

20. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо мушрикон мепиндоред]! Балки дунё [- и зудгузар]-ро дўст медоред

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ٢٠

21. Ва охиратро раҳо мекунед

وَتَدَرُّونَ الْآخِرَةَ ٢١

22. Он рўз чехраҳое тоза [ва шодоб] аст

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَأْضِرَةٌ ٢٢

23. Ба сўйи Парвардигораш менигарад

إِلَيْ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣

24. Ва дар он рўз чехраҳое абус [ва дарҳамкашида] аст

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ٢٤

25. Яқин дорад, ки осебе камаршикан ба ў мерасад

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٢٥

26. Оре, чун [чон] ба гулугоҳаш бирасад

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْتَّرَاقِيِّ ٢٦

27. Ва гуфта шавад: «Чи касест, ки афсун бихонад? [Ва ўро начот диҳад] وَقِيلَ مَنْ رَأَيْ (٢٧)
28. Ва яқин кунад, ки замони чудой [аз дунё] аст. وَظَلَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨)
29. Ва [кор боло гирад ва] соқҳо[-и поящ аз саҳтии ҷон додан] ба ҳам печад. وَالْتَّقَتِ أَسَاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)
30. Дар он рӯз масири ҳама ба сӯйи Парвардигорат ҳоҳад буд إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ أَسَاقُ (٣٠)
31. Пас, [мункири меод] на тасдиқ карда ва на намоз гузоридааст فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (٣١)
32. Балки [Қуръонро] такзиб кард ва [аз имон] рӯ гардонд وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ (٣٢)
33. Сипас хиромон ба сӯйи хонаводааш бозгашт ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَنْمَطِي (٣٣)
34. Вой бар ту! Пас, вой бар ту! أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤)
35. Боз ҳамвой бар ту! Пас, вой бар ту! ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)
36. Оё инсон гумон мекунад, ки [бе ҳадаф ва бидуни ҳисоб ва ҷазо] ба худ раҳо мешавад? أَحْسَبَ الْإِنْسَنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى (٣٦)
37. Оё [ӯ] нутфае аз мани набуд, ки [дар раҳим] рехта мешавад? أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيْ يُمْحَى (٣٧)
38. Он гоҳ ба сурати хуни баста даромад ва [Аллоҳ таоло ўро] оғарида ва дурусту устувор соҳт ثُمَّ كَانَ عَلَمَةً فَخَلَقَ فَسَوَى (٣٨)
39. Сипас аз ӯ ду завчи нару мода падид овард فَجَعَلَ مِنْهُ أَلْزَوْجِينَ أَلَدَّكَرَ وَالْأَنْجَى (٣٩)

40. Оё [чунин Офаридгоре] қодир нест, ки мурдагонро [дубора] зинда кунад?

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْكِمَ  
الْمُؤْمِنُ ﴿١﴾

Сураи Инсон  
الانسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Яқинан, замони тўлоние бар инсон гузашт, ки чизе [муҳимму] қобили зикр набуд

هُلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينَ مَنَّ

الَّدَّهُرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾

2. Ба ростӣ, Мо инсонро аз нутфай мухталит [омехта]-е офариDEM, ўро меозмоем. Пас, ўро шунавову бино қарор додем

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ

أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٢﴾

3. Ҳамоно Мо роҳро ба ў нишон додем, хоҳ сипосгузор бошад ё носипос

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا

كُفُورًا ﴿٣﴾

4. Ба ростӣ, Мо барои кофирон занчирҳо ва бандҳо ва оташи сӯзон муҳайё кардаем

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ سَلَاسِلًا

وَأَغْلَلَآ وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

5. Бе гумон, нақукорон [дар бихишт] аз чоме менӯшанд, ки омехта ба кофур аст

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ

مِزاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

6. [Аз] Чашмае, ки бандагони [хоси] Аллоҳ таоло аз он менӯшанд, [ҳар вақту] ҳар ҷо бихоҳанд он [чашма]-ро ҷорӣ месозанд

عَيْنَاهَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

7. [Бандагони нақукор] Ба назр вафо мекунанд ва аз рӯзе метарсанд, ки [азобу] шарри он фарогир аст

يُوْفُونَ بِالثَّنَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ

شَرُودٌ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

8. Ва ғизоро бо ин ки [ниёз ва] дўст доранд, ба мустаманду ятим ва асир мебахшанд

وَيُظْعِمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُيُّهِ

مُسْكِيَّنًا وَيَتَيَّمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

9. [Ва дар дил мегүянд] «Мо фақат ба хотири Аллоҳ таоло ба шумо ғизо медиҳем, на аз шумо подоше меҳоҳем ва на сипосе

10. Ҳамоно мо аз Парвардигорамон метарсем, [аз азоби] рӯзе, ки туршру ва душвор аст»

11. Пас, Аллоҳ таоло ононро аз [саҳтӣ ва] шарри он рӯз нигаҳ дошт ва ба эшон хуррамӣ ва шодмонӣ бахшид

12. Ва ба [шукронай] сабре, ки карданд, биҳишт ва [либосҳои] ҳарир [-и биҳишти] ба эшон подош дод

13. Дар он ҷо бар таҳтҳо [-и зебо] такя кардаанд, на [ҳарорати] офтобе дар он ҷо мебинед ва на [сӯзи] сармое

14. Ва сояҳояш бар онон фурӯ афтолада ва меваҳояш [барои чидан] дар дастрас аст

15. Ва дар гирдогирди эшон зарфҳои симин [-и ғизо] ва қосаҳои булурин [-и нӯшиданӣ] гардонида мешавад

16. [Қосаҳои] Булурине аз нуқра, ки онҳоро ба андозаи муносиб [лабрез ва] омода кардаанд

17. Ва дар он ҷо ҷомҳоे сероб мешаванд, ки оmezaaш занҷабил аст

18. [Ин ҷомҳо аз] Чашмае пур мегардад, ки дар он ҷо Салсабил номида мешавад

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ  
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٤﴾

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا  
قَمْطَرِيرًا ﴿٥﴾

فَوَقْنَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنَاهُمْ  
نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿٦﴾

وَجَزَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً  
وَحَرِيرًا ﴿٧﴾

مُتَّكِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْأَيْكِ لَا  
يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿٨﴾

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَلُهَا وَذَلَّتْ  
قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿٩﴾

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِلَيْنِيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ  
وَأَكْسَوَابٌ كَائِنُ قَوَارِيرًا ﴿١٠﴾

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا  
تَقْدِيرًا ﴿١١﴾

وَيُسْتَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجِهَا  
رَنجِيلاً ﴿١٢﴾

عَيْنَاتٍ فِيهَا تُسَمَّى سَاسَبِيلًا ﴿١٣﴾

19. Ва ҳамвора навчавононе човидона бар гирдашон мечарханд, ки ҳар гоҳ онҳоро бубинӣ, гумон меқунӣ, ки марвориди пароканда ҳастанд

\*وَيَطْلُفُ عَلَيْهِمْ وَلِذِنْ مُخْلَدُونَ  
إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا  
مَنْثُرًا ١٩

20. Ва чун [ба ҳар самте] бингарӣ, он ҷо неъмати бисёр ва фармонравоии азиме мебинӣ

وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ رَأَيْتَ نَعِيْمَا وَمُلْكًا  
كَبِيرًا ٢٠

21. Бар онон [бихиштиён] либосҳое сабзранг аз дебои нозуқ ва дебои захим [пӯшонида шуда]- аст ва бо дастбандҳое аз нуқра ороста шудаанд ва Парвардигорашон шароби пок ба эшон менӯшонад

عَلَيْهِمْ شَيَّابُ سُندِسٍ خُضْرٌ  
وَإِسْتَبْرِقٌ وَحُلُوًا أَسَاوِرٍ مِنْ فِضَّةٍ  
وَسَقَفَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢١

22. [Ва ба онҳо гуфта мешавад] «Ин [неъматҳо] подоши шумост ва [бидонед, ки] аз саъю қӯшиши шумо қадрдонӣ шудааст»

إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ  
سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٢٢

23. [Эй паёмбар] Яқинан, Мо Қуръонро бар ту тадриҷан нозил кардем

إِنَّا نَحْنُ نَرَأَنَا عَلَيْكَ الْمُرْءَانَ  
تَنْزِيلًا ٢٣

24. Пас, бар ҳукми Парвардигорат шикебо бош ва аз ҳеч қадом аз гунаҳгорон ва бединонашон фармон мабар

فَأَصِيرُ لَهُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ  
مِنْهُمْ عَائِنًا أَوْ كُفُورًا ٢٤

25. Ва субҳу шом номи Парвардигоратро ёд кун

وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً  
وَأَصِيلًا ٢٥

26. Ва [низ] бахше аз шаб барояш саҷда кун [ва намоз бигузор] ва дар бахши баланде аз шаб [қисмати дарози шаб, ки ҳама дар хобанд] ӯро тасбех гӯй

وَمِنَ الْأَنْيَلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَهُ يَلِأَ  
طَوِيلًا ٢٦

27. Бе гумон, инон [кофирон] дунёи зудгузарро дўст медоранд ва рўзи саҳте [-ро, ки дар пеш доранд] пушти сари худ раҳо мекунанд [ва ба он аҳамият намедиҳанд]

28. Мо онҳоро оғаридем ва пайванди вуҷудашонро муҳкам кардем ва ҳар замон, ки бихоҳем, чойи ононро ба [гурӯҳи дигаре] монандашон медиҳем

29. Бе гумон, ин ёдоварӣ [ва панд] аст, пас, ҳар кас, ки бихоҳад, роҳе ба сўйи Парвардигораш баргузинад

30. Ва шумо чизеро намехоҳед, магар ин ки Аллоҳ таоло бихоҳад. Бе гумон, Аллоҳ таоло донои ҳаким аст

31. Ҳар касро, ки бихоҳад, дар раҳмати худ ворид мекунад ва барои ситамгорон азоби дардноке омода кардааст

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْبُونَ الْعَاجِلَةَ  
وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيَّاً ﴿٤٧﴾

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَادَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا  
شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٤٨﴾

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ  
إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾

وَمَا ذَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ  
الَّهَ كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ  
وَالظَّالِمِينَ أَعْذَلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥١﴾

## Сураи Мурсалот

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба фариштагоне, ки паёпай фиристода мешаванд
2. Ҳамчун тундбод мераванд
3. Ва савганд ба фариштагоне, ки [абрҳоро] пароканда мекунанд
4. Ва савганд ба фариштагоне, ки чудокунандаи [ҳақ аз ботил] ҳастанд
5. Ва савганд ба фариштагоне, ки ваҳӣ [-и илоҳӣ]-ро [ба паёмбарон] илқо мекунанд
6. Барои итмоми ҳуҷҷат, барои бим ва ҳушдор
7. Бе гумон, он чи ба шумо ваъда дода мешавад, воқеъ хоҳад шуд
8. Пас, он гоҳ ки ситорагон тира [ва маҳв] шавад
9. Ва он гоҳ ки осмон шикофта шавад

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴿١﴾

فَالْعَصِقَاتِ عَصْفَا ﴿٢﴾

وَالنَّذِيرَاتِ نَذْرًا ﴿٣﴾

فَالْفَرِيقَاتِ فَرْقَا ﴿٤﴾

فَالْمُلْقِيَّاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾

عُذْرًا وَأَنْذَرًا ﴿٦﴾

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْقِعًّا ﴿٧﴾

فَإِذَا الْجُجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَثْ ﴿٩﴾

10. Ва он гоҳ ки кӯҳҳо [аз ҷо қанда ва] пароканда шавад

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِقَتْ ﴿١٦﴾

11. Ва он гоҳ ки барои паёмбарон [чиҳати гувоҳӣ додан дар мавриди умматҳо] вақт таъйин шавад

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتْ ﴿١٧﴾

12. Ин [амр] барои чи рӯзэ ба таъхир афтодааст?

لَأَيِّ يَوْمٍ أَجِلتْ ﴿١٨﴾

13. Барои рӯзи чудоӣ [ва доварӣ]

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٩﴾

14. Ва ту чи донӣ, ки рӯзи чудоӣ [ва доварӣ] чист?

وَمَا آذَنَنَا مَا يَوْمٌ

الْفَصْلِ ﴿٢٠﴾

15. Дар он рӯз [қиёмат] вой бар такзибунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾

16. Оё мо пешиниён[-и мучрим]-ро нобуд накардем?

أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٢﴾

17. Сипас дигаронро дар пайи онҳо хоҳем овард

ثُمَّ تُشْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿٢٣﴾

18. Ин чунин бо гунаҳгорон рафтор мекунем

كَذَلِكَ نَفَعُ

بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾

19. Дар он рӯз вой бар такзибунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

20. Оё шуморо аз обе паст [-у  
ночи] наофариDEM?

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّا  
يَرَى

مَهِينٌ ﴿٦٩﴾

21. Ки сипас онро дар  
қароргохе маҳфуз [раҳим] қарор  
додем

فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٦١﴾

22. То замоне муайян

إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٦٢﴾

23. Пас, мо [бар ин кор] тавоно  
будем ва чи нек тавоно [ва  
құдратманд] ҳастем

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٦٣﴾

24. Дар он рўз вой бар  
такзибкунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾

25. Оё заминро چойгоҳи  
[тачаммуи мардум] қарор  
надодем?

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَائًا ﴿٦٥﴾

26. Ҳам дар ҳоли ҳаёт ва ҳам  
маргашон?

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٦٦﴾

27. Ва дар он кўҳҳои бисёр  
баланд [ва устувор] қарор  
додем ва обе ширин [ва гуворо]  
ба шумо нўшонидем

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ  
شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً

فُرَاتًا ﴿٦٧﴾

28. Дар он рўз вой бар  
такзибкунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٨﴾

29. [Ба онҳо гуфта мешавад]  
«Ба сўйи ҳамон чизе биравед,  
ки пайваста такзибаш  
мекардед.

أَنْظِلُّهُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ

٢٩

## 30. Биравед ба сӯйи сояи [дудхоян оташи] сепашоҳа

أَنْظِلُّقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثٍ

شُعَبٌ

31. На сояфкан [ва хунук] аста  
ва на аз [гармии] шуълаҳои  
оташ чилавгирӣ мекунад»

لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنْ

اللَّهُب

32. Ҳамоно он [дузах]  
шарораҳое чун кохе [баланд]  
меафканад.

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ

كَالْقَصْرِ

33. Гүй, ки он [шарораҳо]  
шутурони зардранг ҳастанд

كَانَهُ وَ جَمَلَتْ صُفْرٌ

34. Дар он рӯз вой бар  
такзибкунандагон!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

35. Ин [ҳамон] рӯзест, ки сухан намегӯянд

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ

36. Ва ба онҳо ичозат дода намешавад, то узроҳӣ кунанд

وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ

فَيَعْتَذِرُونَ

37. Дар он рӯз, вой бар  
такзибкунандагон!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

38. Ин [ҳамон] рӯзи чудой [ва доварий] аст, ки шумо ва гузаштагонро гирд овардаем

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾

39. Пас, агар [ҳила ва] найрангे доред, онро дар ҳаққи ман ба кор гиред

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ

فَكِيدُونَ ﴿٢٩﴾

40. Дар он рӯз вой бар такзибкунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

41. Ба ростӣ, ки [дар он рӯз] парҳезкорон дар сояҳо ва [канори] ҷашмаҳо қарор доранд

إِنَّ الْمُتَقْبِينَ فِي ظِلَالٍ

وَعُيُونٍ ﴿٣١﴾

42. Ва меваҳоё, ки майл дошта бошанд

وَفَوَّكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٣٢﴾

43. [Ба онҳо гуфта мешавад] «Ба подоши он чи мекардед, гуворо бихӯред ва биёшомед»

كُلُّاً وَأَشَرَبُواْ هَيْئَةً بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

44. Мо ин гуна нақуқоронро подош медиҳем»

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

45. Дар он рӯз вой бар такзибкунандагон!

وَيُلْ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

46. «[Эй кофирон, дар ин дунё] андаке бихӯред ва баҳра гиред, зоро шумо гунаҳгоред»

كُلُّاً وَتَمَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ

مُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾

47. Дар он рӯз вой бар  
такзибқунандагон!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

48. Ва ҳангоме ки ба онҳо гуфта  
шавад: «[Намоз бигузоред ва]  
рукуъ кунед, [намоз  
намегузоранд ва] рукуъ  
намекунанд

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أُرْكَعُوا لَا  
يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

49. Дар он рӯз вой бар  
такзибқунандагон!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

50. [Агар мардум ба ин Қуръон  
имон намеоваранд] Пас, баъд  
аз он ба қадом сухан имон  
меоваранд?

فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ وَ

يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

## Сураи Наба الْبَيْان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Кофирон] Дар бораи чи чиз аз яқдигар суол мекунанд?
2. Аз хабаре бузург
3. Ҳамон [хабаре] ки онҳо дар он ихтилоф доранд
4. Чунин нест [ки онҳо меандешанд] ба зудй ҳоҳанд донист
5. Боз ҳам чунин нест; ба зудй ҳоҳанд донист
6. Оё замиро бистаре [барои осоиши шумо] қарор надодем?
7. Ва кӯҳҳоро мехҳо [-и он] қарор надодем?
8. Ва шуморо ҷуфт [нару мода] оваридем.
9. Ва хоби шуморо [мояи] оромишатон қарор додем
10. Ва шабро пӯшише [бароятон] қарор додем
11. Ва рӯзро [василаи] зиндагӣ ва [касби маош] қарор додем
12. Ва бар фарози шумо ҳафт [осмон] муҳкам бино кардем
13. Ва [хуршедро] ҷароғе дурахшон оваридем

عَمَ يَتَسَاءَلُونَ ①

عَنِ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ ②

أَنَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ③

كُلًا سَيَعْلَمُونَ ④

ثُمَّ كُلًا سَيَعْلَمُونَ ⑤

أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَدًا ⑥

وَالْجِبَالُ أُوتَادًا ⑦

وَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاحًا ⑧

وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سُبَابًا ⑨

وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِيَاسَا ⑩

وَجَعَلْنَا أَنَّهَارَ مَعَاشًا ⑪

وَبَنَيْنَا فَوَّاكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ⑫

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجَا ⑬

14. Ва аз абрҳои боронзо обе фаровон фурӯ фиристодем

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَتِ مَاءً

﴿١٤﴾  
ثُجَّاجًا

15. То бад-он дона ва гиёҳ бисёр бирӯнem

إِنَّهُ خَرَجَ بِهِ حَبَّاً وَبَيَاتًا ﴿١٥﴾

16. Ва боғхое пурдаҳаҳт [бо он парвариш диҳем]

وَجَنَّتِ الْفَافًا ﴿١٦﴾

17. Бе гумон, рӯзи доварӣ ваъдагоҳ [-и Мо бо шумо] аст

إِنَّ يَوْمَ الْفَضْلِ كَانَ مِيقَتَنَا ﴿١٧﴾

18. Рӯзе, ки дар «сур» дамида мешавад ва шумо гурӯҳ-гурӯҳ [ба маҳшар] меоед

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ

﴿١٨﴾  
أَفْوَاجًا

19. Ва осмон кушуда мешавад ва ба сурати дарҳои мутааддид дармеояд

وَفَيَخْتِ الْسَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

20. Ва кӯҳҳо ба ҳаракат дармеояд ва ба сурати саробе мешавад

وَسُرْرَتِ الْجَبَلُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

21. Ва бе гумон, чаҳаннам камингоҳест

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مُرْصَادًا ﴿٢١﴾

22. Ва маҳалли бозгаште барои түфёнгарон

لِلطَّاغِينَ مَكَابًا ﴿٢٢﴾

23. Муддати замоне дароз дар он ҷо бимонанд

لِّيُثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

24. Дар он ҷо [чизи] хунуке намечашанд ва на ошомиданий [-и гуворое ҳоҳанд дошт]

لَا يَدْعُوْنَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا

شَرَابًا ﴿٢٤﴾

25. Ҷуз обе сӯзон ва [моёъе, ки] чирку хун [аст]

إِلَّا حِيمَةً وَغَسَاقًا ﴿٢٥﴾

26. [Ин] Кайфаре аст муносиб ва дарҳӯр [-и аъмолашон]

جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾

27. Чаро ки онҳо ҳеч умеде ба [рӯзи] ҳисоб надоштанд

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

28. Ва оёти Моро ба шиддат такзиб карданд
29. Ва Мо ҳама чизро [дар Лавҳи маҳфуз] шуморишу сабт кардаем
30. Пас, [кайфари аъмоли худро] бичашед, ки чизе ҷуз азоб бар шумо намеафзоем
31. Бе гумон, барои парҳезкорон комёбӣ [-и бузурге] аст
32. Боғҳои [мева] ва токзорҳо
33. Ва ҳуроне ҷавон ва ҳамсиннусол
34. Ва ҷомхое лабрез ва паёпай [аз шароби покизаи биҳишт]
35. Дар он ҷо на сухани бехудае мешунаванд ва на дурӯғе
36. [Ин] Подош аз ҷониби Парвардигори туст ва атое аз рӯйи ҳисоб
37. [Ҳамон] Парвардигори осмонҳо ва замин ва он ҷо дар миёни онҳост; [ҳамон Аллоҳи] Раҳмон [ки] ҳеч кас [дар он рӯз] ёрии сухан гуфтан бо ўро надорад
38. Рӯзе, ки рӯҳ [Чабраил] ва фариштагон ба саф биистанд, ҳеч кас сухан нагӯяд, ҷуз касе, ки Аллоҳи раҳмон ба ў иҷозат дода бошад ва [ӯ] сухани дуруст [ва савоб] гӯяд

وَكَذِبُواْ يَأْيِتُنَا كِدَّابًا ﴿١٨﴾

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَبًا ﴿١٩﴾

فَدُوقُواْ فَلَن تَرِيدُكُم إِلَّا  
عَذَابًا ﴿٢٠﴾

إِن لِّلْمُتَّقِينَ مَفَارِّاً ﴿٢١﴾

حَدَّا يَقِ وَأَعْنَبَا ﴿٢٢﴾

وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا ﴿٢٣﴾

وَكَاسَ دَهَاقَا ﴿٢٤﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا  
كَذَّابًا ﴿٢٥﴾

جَزَاءً مِن رِّبَّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٢٦﴾

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
أَرَجَمِينَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ  
خِطَابًا ﴿٢٧﴾

يَوْمَ يَقُومُ الْرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً  
لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ  
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٨﴾

39. Он [рӯз] рӯзи ҳақ аст; пас, ҳар ки  
хоҳад, роҳи бозгаште ба сўи  
Парвардигори худ бичўяд

40. Ба ростӣ, Мо шуморо аз азобе  
наздик бим додем: рӯзе, ки инсон он  
чиро аз қабл бо дастҳои худ  
фиристодааст, мебинад ва кофир  
мегӯяд: «Эй кош, ман хок будам [ва  
барои ҳисоб барангехта намешудам!»

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحُقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ

إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿٢٩﴾

إِنَّا أَنْدَرْتُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ

يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَثُ يَدَاهُ وَيَنْهُوُلُ

الْكَافِرُ يَلْيَهُنِي كُنْتُ تُرِبَّا ﴿٣٠﴾

## Сураи Нозиъот

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба фариштагоне, ки чон [-и кофирон]-ро ба шиддат берун мекашанд
2. Ва савганд ба фариштагоне, ки чон [-и муъминон]-ро ба нармӣ ва осонӣ мегиранд
3. Ва савганд ба фариштагоне, ки [ба амри Аллоҳ таоло аз осмон ба сӯйи замин] шиноваранд
4. Ва савганд ба фариштагоне, ки [дар ичрои авомири илоҳӣ] бар яқдигар сабқат мегиранд
5. Ва савганд ба фариштагоне [ки ба амри илоҳӣ] корҳоро тадбир мекунанд
6. Рӯзе, ки [пас аз аввалин дамидан дар сур] замин [ва кӯҳҳо ва ҳама чиз] ба ларза дарояд
7. [Ва] Дар пайи он [дамидан дувуми ҳашр] биёяд
8. Дар он рӯз дилҳое сахт музтариб [ва тарсон] аст
9. Ва ҷашмҳои онон [аз тарсу шармсорӣ] фуру афтодааст
10. [Кофирон дар дунё] Мегӯянд: «Оё мо [пас аз марғ дубора] ба ҳоли аввали худ бозгардонда мешавем?»

وَالنَّزِعَةِ غُرْفَةً ﴿١﴾

وَالنَّشِطَةِ نَشْطًا ﴿٢﴾

وَالسَّبِحَةِ سَبْحًا ﴿٣﴾

فَالسَّبِقَةِ سَبْقًا ﴿٤﴾

فَالْمُدَبَّرَةِ أَمْرًا ﴿٥﴾

يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

تَتَبَعُهَا أَلْرَادَفَةُ ﴿٧﴾

فُلُوبٌ يَوْمَيْذٌ وَاحِدَةٌ ﴿٨﴾

أَبْصَرُهَا حَشِيشَةٌ ﴿٩﴾

يَقُولُونَ أَعْنَانَ لَمَرْدُودُونَ فِي

الْحَافَرَةِ ﴿١٠﴾

11. Оё ҳангоме ки устухонҳои пӯсида шудем [ва ба хоҳ табдил гаштем, боз ҳам зинда мешавем]?»

۱۱) أَعْذَا كُنَّا عَظِلَّمًا لَّخَرَّةً

12. Гўянд: «[Агар чунин ваъдае дуруст бошад] он гоҳ он бозгаште зиёнбор аст»

۱۲) قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةً حَاسِرَةً

13. Пас он [бозгашт] танҳо бо як бонги боҳайбат аст

۱۳) فَإِنَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

14. Ва ногаҳон ҳамагӣ бар арсаи замин [-и маҳшар] зоҳир] мешаванд

۱۴) فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

15. [Эй Паёмбар] Оё достони Mӯсо ба ту расидааст?

۱۵) هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

16. Он гоҳ ки Парвардигораш ўро дар сарзамини муқаддаси «Туво» нидод дод [ва фармуд]

۱۶) إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

طُوَّى

17. «Ба сӯи Фиръавн бирав, ки ў түғён кардааст

۱۷) أَدْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى

18. Ва ба ў бигӯ: «Оё меҳоҳӣ [аз қуфру гуноҳ] пок шавӣ?

۱۸) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَّغَى

19. Ва ман туро ба сӯи Парвардигорат ҳидоят кунам, то [аз ў] битарсӣ [ва фармонбардор шавӣ]?

۱۹) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْسَنْ

20. Пас, [Mӯсо] муъчизаи бузурго ба ў нишон дод

۲۰) فَأَرْنَهُ الْأَيْمَةَ الْكَبِيرَى

21. Аммо ў такзибу саркашӣ кард

۲۱) فَكَذَّبَ وَعَصَى

22. Сипас пушт кард ва ба кӯшишу талош [алайҳи ў] пардоҳт

۲۲) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى

23. Пас, [қавмашро] ҷамъ карду нидод

۲۳) فَحَشَرَ فَنَادَى

24. Ва гуфт: «Ман Парвардигори бартари шумо ҳастам»

۲۴) فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

25. Пас, Аллоҳ таоло ўро ба азоби охират ва дунё гирифтор кард

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ

وَالْأُولَىٰ ﴿٦٥﴾

26. Бе гумон, дар ин [вокеа] барои ҳар кас, ки [аз Аллоҳ таоло] метарсад, ибрате ҳаст

إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْنَةً لِمَن يَجْنُشَىٰ ﴿٦٦﴾

27. Оё оғариниши шумо [баъд аз марг] саҳттар аст ё осмоне, ки [Аллоҳ таоло] онро бино кард?

عَانَتُمْ أَشْدُ حَلْقًا أَمَّ السَّمَاءَ

بَنَلَهَا ﴿٦٧﴾

28. Сақфи онро барафрошту ба он шаклу наэм дод

رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّهَا ﴿٦٨﴾

29. Ва шабашро торик ва рӯзашро равшан гардонид

وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحْنَهَا ﴿٦٩﴾

30. Ва замиро баъд аз он густаронид

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴿٧٠﴾

31. Ва аз он об [чашмаҳо ва чоҳҳо ва] чарогоҳашро берун овард

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٧١﴾

32. Ва қўҳҳоро муҳкам ва устувор [бар рӯйи замин] қарор дод

وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ﴿٧٢﴾

33. [Ҳамаи инҳо] барои баҳрагирии шумо ва чаҳорпоёнатон аст

مَتَّعَنَا لَكُمْ وَلَا نَعْلَمُكُمْ ﴿٧٣﴾

34. Пас, ҳангоме ки [он] ҳодисаи бузург [-и қиёмат] фаро расад

فَإِذَا جَاءَتِ الظَّالَمَةُ الْكُبُرَىٰ ﴿٧٤﴾

35. Дар он рӯз инсон [тамоми аъмолу] талошҳои худро ба ёд меоварад

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَنُ مَا سَعَىٰ ﴿٧٥﴾

36. Ва чаҳаннам барои ҳар бинанде ошкор мешавад

وَبَرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٧٦﴾

37. Пас, он кас, ки туғён [ва саркашӣ] карда бошад

فَأَمَّا مَن ظَعِنَ ﴿٧٧﴾

38. Ва зиндагии дунёро [бар охират] тарҷех дода бошад

وَعَاهَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿٧٨﴾

39. Бе тардид, чаҳаннам чойгоҳи ўст

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٩﴾

40. Ва аммо касе, ки аз истодан дар ҳузури Парвардигораш бимнок буда ва нафсро аз ҳаво [ва ҳавас] боздошта бошад

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى

الْتَّقْسَى عَنِ الْهُوَى ﴿٣٠﴾

41. Ҳатман, биҳишт чойгоҳи ўст

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣١﴾

42. [Эй Паёмбар] Дар бораи қиёмат аз ту мепурсанд, ки дар чи замоне воқеъ мешавад?

يَسْكُلُونَكَ عَنِ الْسَّاعَةِ أَيَّانَ

مُرْسَلَهَا ﴿٣٢﴾

43. Туро бо ёдоварии ин сухан чи кор аст?

فِيهِمْ أَنَّتِ مِنْ ذَكْرِهَا ﴿٣٣﴾

44. [Саранчом ва] Мунтаҳои [илми] он назди Парвардигори туст

إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهُمْ لَهَا ﴿٣٤﴾

45. Ту, ҳатман, бимдиҳандай касоне ҳастӣ, ки аз он метарсанд

إِنَّمَا أَنَّتِ مُنْذِرُ مَنْ يَخْسِلُهَا

46. Рӯзе, ки [кофирон қиёматро] бубинанд, [чунин эҳсос меқунанд, ки] гӯй [дар дунё] ҷуз як шомгоҳ ё бомдод ба сар набурдаанд

كَانُوهِمْ يَوْمَ يَرَوُنَهَا لَمْ يَلْبُسُوا إِلَّا

عَشِيَّةً أَوْ صُحْنَهَا ﴿٣٥﴾

## عبس ابسا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Паёмбар] чөхра дар ҳам кашид ва рўй баргардонд
2. Аз ин ки он нобино [Абдуллоҳ ибни Умми Мактум] наздаш омад
3. Ва [эй Паёмбар] ту чи медонӣ? Чи басо ў [аз гуноҳонаш] пок шавад
4. Ё панд гирад ва ин панд ба судаш бошад
5. Аммо он ки [аз имон] бениёзӣ меварзад
6. Пас, ту ба ў рӯ меоварӣ
7. Дар ҳоле ки агар ў худро [аз куфр] пок насозад, эроде бар ту нест
8. Аммо касе, ки шитобон ба суроги ту меояд
9. Ва [аз Аллоҳ таоло] метарсад
10. Пас, ту аз ў ғофил мешавӣ [ва ба дигарон мепардозӣ]
11. Ҳаргиз чунин нест; бе гумон, ин [оёт барои] тазаккур ва ёдоварӣ аст
12. Пас, ҳар ки бихоҳад, аз он панд гирад
13. Дар саҳифаҳои арҷманде [сабт] аст

عَبَسَ وَتَوَلَّ ①

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ②

وَمَا يُدْرِيكَ لَعْلَهُ وَيَرَى ③

أَوْ يَدْكُرُ فَتَنَفَّعَهُ الَّذِي كُرِيَ ④

أَمَّا مِنْ أَسْتَعْنَى ⑤

فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدَّى ⑥

وَمَا عَلِيَّكَ أَلَّا يَرَى ⑦

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ⑧

وَهُوَ يَتَسْعَى ⑨

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ⑩

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرُهُ ⑫

فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬

14. [Дар чойгоҳе] Баландпоя ва покиза [аз палидӣ]

مَرْفُوعَةٌ مُّظَهَّرَةٌ ﴿١٥﴾

15. Дар дasti сафирон [-и вахӣ] ast

يَأَيُّهُدِي سَفَرَةٌ ﴿١٦﴾

16. [Ки] бузургвору нақуқоранд

كَرَامَ بَرَزَةٌ ﴿١٧﴾

17. Марғ бар инсон [-и коғир, ки] чи қадар носипос ast!

قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٨﴾

18. [Аллоҳ таоло] Ўро аз чи чиз оғаридааст?

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٩﴾

19. Ўро аз нутфа [-и ноҷизе] оғаридаид ва сипас мавзунаш соҳт

مِنْ نُطْفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٢٠﴾

20. Он гоҳ роҳро барояш осон намуд

ثُمَّ أَسَيَّلَ يَسَرَهُ ﴿٢١﴾

21. Он гоҳ [пас аз поёни умр] ўро миранд ва дар қабр [пинҳон] намуд

ثُمَّ أَمَّا تُوْ فَاقْبَرُهُ ﴿٢٢﴾

22. Сипас ҳар гоҳ бихоҳад, ўро [зинда мекунад ва] бармеангезад

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَذْشَرَهُ ﴿٢٣﴾

23. Ҳаргиз чунин нест [ки ў мепиндорад]. Ў ҳанӯз он чиро, ки [Аллоҳ таоло] фармон дода, ба чой наовардааст

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴿٢٤﴾

24. Пас, инсон бояд ба ғизои хеш [ва оғариниши он] бингарад

فَلَيَنْظُرْ إِلَيْنَا إِلَى طَعَامَهُ ﴿٢٥﴾

25. Мо оби фаровон [аз осмон] фурурехтем

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاً ﴿٢٦﴾

26. Сипас заминро аз ҳам шикофтем

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاً ﴿٢٧﴾

27. Он гоҳ дар он дона [-ҳои фаровон] рӯёнидем

فَأَثْبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً ﴿٢٨﴾

28. Ва ангуру сабзӣ [ҳӯрокии бисёр]

وَعَيْنَانَا وَقَصْبَانَا ﴿٢٩﴾

29. Ва зайдуну нахл

وَرَبِّتُوْنَا وَخَلَّا  
﴿٢٩﴾

30. Ва боғхое [анбуҳ ва] пурдараҳт

وَحَدَّأْتَ عُلْبَانَ  
﴿٣٠﴾

31. Ва [анвои] мева ва алаф [падид овардем]

وَفَكِهَهُ وَأَبَانَ  
﴿٣١﴾

32. [Ҳамаи инҳо] Барои баҳрагирии шумо ва чаҳорпоёнатон аст

مَتَّعَ لَكُمْ وَلَا نَعِمَّكُمْ  
﴿٣٢﴾

33. Пас, ҳангоме ки [он] садои боҳайбати [-и қиёмат] фаро расад

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ  
﴿٣٣﴾

34. Рӯзе, ки инсон аз бародара什 мегурезад

يَوْمَ يَفْرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  
﴿٣٤﴾

35. Ва аз модараш ва аз падараш

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ  
﴿٣٥﴾

36. Ва аз занаш ва писаронаш [низ мегурезад]

وَصَاحِبِتِهِ وَبَنِيهِ  
﴿٣٦﴾

37. Дар он рӯз ҳар қасро корест, ки ўро ба худ машғул медорад

لُكْلُ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمِدِ شَانُ  
﴿٣٧﴾

يُغْنِيهِ

38. Чехраҳое дар он рӯз кушода ва равшан аст

وُجُوهٌ يَوْمَدِ مُسْفِرَةٌ  
﴿٣٨﴾

39. [Ба хотири неъмату раҳмати Аллоҳ таоло] хандону шод аст

ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ  
﴿٣٩﴾

40. Ва чехраҳое дар он рӯз ғуборолуд аст

وَوُجُوهٌ يَوْمَدِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ  
﴿٤٠﴾

41. Сиёҳӣ [ва торикий] онҳоро пӯшонидааст

تَرْهُقُهَا قَتَرَةٌ  
﴿٤١﴾

42. Инон ҳамон коғирони бадкирдоранд

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجَرُ  
﴿٤٢﴾

## Сураи Таквир

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Он гоҳ ки хуршед дар ҳам пецида [ва торик] гардад
2. Ва он гоҳ ки ситорагон бефурӯғ шаванд
3. Ва он гоҳ ки кӯҳҳо ба ҳаракат дароянд
4. ва он гоҳ ки модашутурони бордор раҳо шаванд
5. Ва он гоҳ ки ҳайвоноти ваҳшӣ [дар канори инсон] гирд оварда шаванд
6. Ва он гоҳ ки дарёҳо [ҷӯшону] барафрӯхта шаванд
7. Ва он гоҳ ки ҳар кас бо ҳамсони худ қарин гардад
8. Ва он гоҳ ки аз духтари зиндабагуршуда пурсида шавад
9. [Ки] Ба қадомин гуноҳ кушта шудааст
10. Ва он гоҳ ки номаҳо [-и аъмол] кушода шавад
11. Ва он гоҳ ки парда аз рӯи осмон баргирифта шавад
12. Ва он гоҳ ки дузах афрӯхта [ва шуълавар] гардад
13. Ва он гоҳ ки биҳишт [барои парҳезкорон] наздик оварда шавад

إِذَا أَلْشَمْسُ كُوَرَثٌ ①

وَإِذَا الْجُجُومُ أَنْكَدَرَثٌ ②

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيَرَثٌ ③

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَثٌ ④

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشَرَثٌ ⑤

وَإِذَا الْبَحَارُ سُحَرَثٌ ⑥

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوَجَتٌ ⑦

وَإِذَا الْمُؤْدَدَةُ سُيلَتٌ ⑧

إِيَّاهِي ذَئْبُ قُتِلَثٌ ⑨

وَإِذَا الْصُّحْفُ نُشَرَثٌ ⑩

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتٌ ⑪

وَإِذَا الْجِحَيمُ سُعِرَثٌ ⑫

وَإِذَا الْجَنَّةُ أَرْلَفَتٌ ⑬

14. [Дар он ҳангом] Ҳар кас хоҳад донист, ки чи чизе [барои охирати худ] омода кардааст

عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَثُ ﴿١٤﴾

15. Пас, савганд ба ситорагоне, ки [ба ҷойгоҳи худ] бозмегарданд

فَلَّا أُقِسِّمُ بِأَخْنَثَيْنِ ﴿١٥﴾

16. [Шитобон] Ҳаракат мекунанд [ва аз назар] пинҳон мешаванд

أَجْوَارُ الْكُنَيْسِ ﴿١٦﴾

17. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки [торикиаш коста шавад ва] пушт кунад

وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

18. Ва савганд ба субҳ, ҳангоме ки бидамад

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَسَّسَ ﴿١٨﴾

19. Бе тардид, ин [Куръон сухани Аллоҳ таоло аст, ки иблогаш ба Паёмбар ба ухдаи] фиристодай бузургвор [Чабраил] аст

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

20. [Ҳамон фариштае] Ки [муқтадир ва] неруманд аст ва назди [Аллоҳи] соҳиби Арш мақоми волое дорад

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ

مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

21. [Дар малакути аъло ва олами фариштагон] Аз ў фармон мебаранд ва амин [-и ваҳӣ] аст

مُطَاعَ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

22. [Эй мардум] Ҳамнишини шумо [Муҳаммад] девона нест

وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْجُونِ ﴿٢٢﴾

23. Ва бе тардид, [Муҳаммад] ў [Чабраил]-ро дар уфуқи равшан диддааст

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

24. Ва ў бар [иблоги он чи аз тариқи] ғайб [ба вай ваҳӣ мегардад] баҳил нест

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْنِ ﴿٢٤﴾

25. Ва ин [Куръон] гуфтаи шайтони рондашуда нест

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

26. Пас, ба кучо меравед?

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

27. Ин [Куръон] чуз панд барои чаҳониён [инсон ва ҷин] нест

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٧﴾

28. Барои ҳар як аз шумо, ки бихоҳад роҳи рости [ҳақро] дар пеш гирад

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٨﴾

29. Ва шумо [чизеро] намехоҳед, магар он ки Парвардигори чаҳониён [ирода қунад ва] бихоҳад

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

## Сураи Инфитор الإنفطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Он гоҳ ки осмон шикофта шавад  
إِذَا أَلْسَمَاهُ أَنْفَطَرَتْ ①
2. Он гоҳ ки ситорагон пароканда шаванд [ва фуру резанд]  
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَرَتْ ②
3. Ва он гоҳ ки дарёҳо [ба ҳам оmezанд ва] равон гарданд  
وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِرَتْ ③
4. Ва он гоҳ ки қабрҳо зеру рӯ шавад  
وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④
5. [Дар он ҳангом] Ҳар кас медонад, чи чизҳоеро пешопеш фиристода ва чи чизҳоеро волас ниҳода [ва бар чой гузаштааст]  
عَلِمْتَ نَفْسٍ مَا قَدَّمْتَ  
وَأَخْرَتْ ⑤
6. Эй инсон, чи чизе туро [нисбат] ба Парвардигори каримат мағурӯ сохтааст?  
يَأَيُّهَا الْإِنْسَنُ مَا حَرَّكَ بِرِيَّكَ  
الْكَرِيمُ ⑥
7. Он [Парвардигоре], ки туро оғарид ва сипас сару сомонат дод ва он гоҳ мутаодил ва муносибат кардааст  
أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّلَكَ فَعَدَلَكَ ⑦
8. Ва ба ҳар шакле [ва сурате], ки хост, туро таркиб намуд  
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ ⑧
9. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо гумон мекунед]; балки шумо рӯзи ҷазоро такзib мекунед  
گَلَّا بْلَى تُكَدِّبُونَ بِالْأَدِينِ ⑨
10. Ва бе гумон, нигоҳбононе [аз фариштагон] бар шумо гуморида шудаанд  
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِيَّنِ ⑩
11. Ки нависандагоне бузургворанд  
كِرَاماً كَتَبْيَنَ ⑪

12. Он чиро анчом медиҳед, медонанд [ва аъмоли неку бади шуморо сабт мекунанд]

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٥﴾

13. Мусалламан, накуoron дар неъмат [-хой биҳишт] ҳастанд

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٦﴾

14. Ва яқинан бадкорон дар [оташи] чаҳаннаманд

وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيلٍ ﴿١٧﴾

15. Рӯзи ҷазо ба он дароянд [ва бисӯзанд]

يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الْدِّينِ ﴿١٨﴾

16. Ва ҳаргиз онон аз он ҷо ба дур ва [дар амон] набошанд

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَافِلِينَ ﴿١٩﴾

17. Ва ту чи донӣ, ки рӯзи ҷазо чист?

وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمُ الْدِّينِ ﴿٢٠﴾

18. Боз ту чи медонӣ, ки рӯзи ҷазо чист?

ثُمَّ مَا أَدْرَكَنَاكَ مَا يَوْمُ الْدِّينِ ﴿٢١﴾

19. Рӯзе, ки ҳеч қас қодир ба анҷоми коре барои дигаре нест; ва дар он рӯзи хукм [ва фармон] аз они Аллоҳ таоло аст

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا

وَالْأَمْرُ يَوْمَذِلَّةٍ لِّلَّهِ ﴿٢٢﴾

## Сураи Мутаффифин

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Вой бар камфурӯшон!

وَيَلْ لِلْمُطَفَّفِينَ ﴿١﴾

2. Касоне, ки чун [барои худ] аз мардум паймона мекунанд, ҳаққи худро комил мегиранд

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى الْنَّاسِ  
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

3. Ва ҳангоме ки [мехоҳанд] барои онон паймона ё вазн кунанд, кам мегузоранд

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَزُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

4. Оё онҳо гумон намекунанд, ки [қиёмат фаро мерасад ва аз қабрҳо] барангехта мешаванд

أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

5. Дар рӯзе бузург?

لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

6. [Ҳамон] Рӯзе, ки мардум дар пешгоҳи Парвардигори ҷаҳониён меистанд

يَوْمَ يَقُومُ الْنَّاسُ لِرِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

7. Ҳаргиз чунин нест [ки кофирон пиндоштаанд]! Ба ростӣ, ки номаи [аъмоли] бадкорон дар сиччин аст

كَلَّا إِنَّ كَيْتَبَ الْفُجَارِ لَفِي

سِجِّينَ ﴿٧﴾

8. Ва ту чи донӣ, ки сиччин чист?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِّينَ ﴿٨﴾

9. Китобест, ки [аъмоли бадкорон дар он] навишта шудааст

كَيْتَبُ مَرْفُومٌ ﴿٩﴾

10. Дар он рӯз вой бар такзибкунандагон!

وَيَلْ يَوْمِ إِذْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

11. Онон, ки рӯзи ҷазоро [инкор ва] такзиб мекунанд

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الْتَّيْنِ ﴿١١﴾

12. Ва ҷуз ситамкорони гунаҳкор [касे] он [рӯз]-ро такзиб намекунад

وَمَا يُكَدِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعَنِّدٍ  
أَتْهِيمٌ ﴿٢٦﴾

13. Ҳангоме ки оёти Mo бар ў тиловат шавад, гӯяд: «[Ин] Афсонагои гузаштагон аст»

إِذَا تُشَلِّ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَ أَسْطَرِ  
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

14. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо гумон мекунанд]; балки [ба сабаби] он чӣ кардаанд, бар дилҳояшон зангор бастааст

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿٢٨﴾

15. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо мепиндоранд]. Бе гумон, онон дар он рӯз аз [дидори] Парвардигорашон маҳруманд

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ  
لَمْ يَحْجُبُونَ ﴿٢٩﴾

16. Ва [баъд аз ҳисоб] мусалламан вориди дузах мешаванд

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا أَحَجَّيِمٍ ﴿٣٠﴾

17. Онгоҳ ба эшон гуфта мешавад: «Ин [оташ] ҳамон чизест, ки онро такзиб мекардед»

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
تُكَذِّبُونَ ﴿٣١﴾

18. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо мепиндоранд]; бе гумон, номай [аъмоли] нақуқорон дар «илийин» аст

كَلَّا إِنَّ كَتَبَ الْأَنْبَارِ لَغَيْ  
عَلَيْنَ ﴿٣٢﴾

19. Ва ту чи донӣ, ки «илийин» чист?

وَمَا أَدْرِكَ مَا عَلِيَّوْنَ ﴿٣٣﴾

20. Китобест, ки [аъмоли бадкорон дар он] навишта шудааст

كَتَبٌ مَرْفُوعٌ ﴿٣٤﴾

21. Ки муқаррабони [даргоҳи илоҳӣ] бар он ҳозир шаванд [ва гувоҳӣ диханд]

يَشَهُدُهُ الْمَقَرَّبُونَ ﴿٣٥﴾

22. Ҳамоно нақуқорон дар неъмат [-ҳои биҳишт] ҳастанд

إِنَّ الْأَنْبَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٣٦﴾

23. Бар тахтҳо [такя зада ва] менигаранд	عَلَى الْأَرَابِيكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٦﴾
24. Хуррамай ва нишоти неъматро дар чехраҳояшон [мебинӣ ва] мешиносӣ	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةً أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
25. Онҳо аз шароби ноби муҳршуда [нӯшонида ва] сероб мешаванд	يُسْكَنُونَ مِنْ رَحْقِ مَخْنُومٍ ﴿٢٨﴾
26. Муҳре, ки бар он ниҳодашуда аз мушк аст ва дар ин [шароб ва дигар неъматҳои биҳиштӣ] муштоқон [-и раҳмат] бояд бар яқдигар пешӣ гиранд	خَتَّلُهُ وَمُسْكُنٌ وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسْ ﴿٢٩﴾
27. Ва оmezaaش az тасним аст	وَمَرَاجُهُ وَمِنْ تَسْنِيهِ ﴿٣٠﴾
28. [Ҳамон] ҷашмае, ки муқаррабон [- и даргоҳи илоҳӣ] аз он менӯшанд	عَيْنَا يَشَرِّبُ بِهَا الْمُمَرَّبُونَ ﴿٣١﴾
29. Ҳамоно қасоне, ки ҷурму гуноҳ карданд, пайваста [дар дунё] бар қасоне, ки имон оварда буданд, механдиданд	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ إِمَّا مُؤْمِنًا يَصْحَّكُونَ ﴿٣٢﴾
30. Ва ҳар гоҳ [муъминон] аз канорашон мегузаштанд, бо ҷашму абру ба ҳам ишора мекарданд [ва ононро ба сухрия мегирифтанд]	وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامِرُونَ ﴿٣٣﴾
31. Ва чун ба сӯйи хонаводай худ бозмегаштанд, [ба хотири тамасхури муъминон] шодмону хандон буданд	وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَيْ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكَهِينَ ﴿٣٤﴾
32. Ва ҳангоме ки муъминонро медиданд, мегуфтанд: «Бе гумон, инон гумроҳонанд»	وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٥﴾
33. Дар ҳоле ки онон барои муроқибат [ва нигаҳбонӣ] бар муъминон фиристода нашуда буданд	وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَفَظِيَنَ ﴿٣٦﴾

34. Вале имрӯз касоне, ки имон овардаанд, ба кофирон механданд

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ  
يَضْحَكُونَ ﴿٢٤﴾

35. Бар тахтҳо [-и ороста нишаста ва ба неъматҳои илоҳӣ] менигаранд

عَلَى الْأَرَأِيكَ يَنْظُرُونَ ﴿٢٥﴾

36. Оё кофирон [бо чашидани азоб] ҷазои он чиро, ки мекарданд, дарёфт намудаанд?

هَلْ تُوبَ إِلَّا كُفَّارٌ مَا كَانُوا  
يَعْلُمُونَ ﴿٢٦﴾

## Сураи Иншиқоқ

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Он гоҳ ки осмон шикофта шавад
2. Ва ба [фармони] Парвардигораш гӯш фаро дихад [ва таслим шавад]; ва сазовор аст [ки чунин кунад]
3. Ва он гоҳ ки замин густурда [ва ҳамвор] шавад
4. Ва ҳар чиро даруни худ дорад, берун резад ва тиҳӣ гардад
5. Ва ба [фармони] Парвардигораш гӯш фаро дихад [ва таслим шавад]; ва сазовор аст [ки чунин кунад]
6. Эй инсон, бе гумон, ту дар роҳи [расидан ба] Парвардигорат саҳт талошу кӯшиш мекунӣ; пас, ўро мулоқот хоҳӣ кард
7. Ва аммо касе, ки нома [-и аъмолаш] ба дасти росташ дода шавад
8. Ба зудӣ ба ҳисобе осон муҳосиба мешавад
9. Ва шодмон ба сӯйи хонаводааш бозмегардад
10. Ва аммо касе, ки номаи [аъмолаш] аз пушти сараш ба ў дода шавад
11. Пас, ҳалоки худро хоҳад талабид

إِذَا أَلْسَمَاهُ أَذْشَقَهُ ﴿١﴾

وَأَذْنَثُ لِرِبَّهَا وَحُقُّتُ ﴿٢﴾

وَإِذَا أَلْأَرْضُ مُدَثُ ﴿٣﴾

وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿٤﴾

وَأَذْنَثُ لِرِبَّهَا وَحُقُّتُ ﴿٥﴾

يَأَكُّلُهَا أَلْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادُحُ إِلَى

رِبَّكَ كَدْحًا فَمُلَقِّيَهِ ﴿٦﴾

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وَبِيَمِينِهِ ﴿٧﴾

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وَرَاءَهُ

ظَهَرَهُ ﴿١٠﴾

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾

12. Ва ба [оташи] чаҳаннами шуълавар хоҳад даромад

وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٦﴾

13. Бе гумон, ў дар [дунё ба хотири гуноҳонаш] миёни хонаводай худ шодмон буд

إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٧﴾

14. Ў гумон мекард, ки ҳаргиз [ба назди Аллоҳ таоло] бознахоҳад гашт

إِنَّهُ وَظَلَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ ﴿١٨﴾

15. Оре, ҳамоно Парвардигораш аз ҳоли вай огоҳ буд

بَلَى إِنَّ رَبَّهُ رَكَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٩﴾

16. Пас, ба шафақ савганд мекӯрам

فَلَا أَفْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿٢٠﴾

17. Ва савганд ба шаб ва он чиро фуру мепӯшад

وَاللَّيلُ وَمَا وَسَقَ ﴿٢١﴾

18. Ва савганд ба моҳ чун [фурӯғаш] комил шавад

وَالْقَمَرُ إِذَا أَنْسَقَ ﴿٢٢﴾

19. Ҳатман, маротибу ҳолоти мухталифоро яке пас аз дигаре [дар масири зиндагии дуняй] тай хоҳед кард

لَتَرْكَبُنَ طَبَّقًا عَنْ طَبَقِ ﴿٢٣﴾

20. Пас, ононро чи шуда, ки имон намеоваранд?

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

21. Ва [чаро] ҳангоме ки Қуръон бар онон тиловат шавад, саҷда намекунанд?

وَإِذَا قِرَئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا

سَجَدُونَ ﴿٢٥﴾

22. Балки касоне, ки кофир шуданд, пайваста [оёти илоҳиро] такзиб мекунанд

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٦﴾

23. Ва Аллоҳ таоло ба он чи дар дил пинҳон медоранд, донотар аст

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

24. Пас, [эй паёмбар] ононро ба азоби дардноке башорат дех

فَبَيْتُرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

25. Магар касоне, ки имон овардаанд  
ва корхой шоиста анчом додаанд, ки  
барои онон подоше беминнат ва  
пайваста аст

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
أَلْصَلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْنٌ

مَمْنُونٌ ﴿٢٥﴾

## Сураи Буруч البروج

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Савганд ба осмон, ки дорандаи бурҷҳост
2. Ва савганд ба рӯзи мавъуд [қиёмат]
3. Ва савганд ба ҳар ки гувоҳӣ дихад ва ба ҳар ки мавриди гувоҳӣ қарор гирад
4. Марғ бар одамсӯзони хандақ!
5. [Ҳамон оташи] Афрӯхта аз ҳезумҳои бисёр [ки муъминонро дар он месӯзонданд];
6. ҳангоме ки бар [канораи] он нишаста буданд
7. Ва он чиро бо муъминон анҷом медоданд, тамошо мекарданд
8. Ва ҳеч эроде аз онон нағирифтанд, ҷуз ин ки ба Аллоҳи пирӯзманди сутуда имон оварда буданд
9. [Ҳамон] Касе, ки фармонравои осмонҳо ва замин аз они ӯст; ва Аллоҳ таоло бар ҳама чиз гувоҳ ast

وَالسَّمَاءُ دَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾

وَاللَّيْلُمُوْحُودِ ﴿٢﴾

وَشَاهِدِ رَمَشُوْدِ ﴿٣﴾

فُتَّلُ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾

كَلَّارِ دَاتِ الْوَقْدَ ﴿٥﴾

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُوْدُ ﴿٦﴾

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ

شُهُودُ ﴿٧﴾

وَمَا نَقْمُوْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

الْعَزِيزُ الْحَوِيدِ ﴿٨﴾

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

10. Ба ростй, касоне, ки мардону занони мұмминиро шиканча [ва озор] доданд ва пас [аз анчоми он кор] тавба накарданد, пас, барои эшон азоби чаҳаннам [муҳайё] аст ва азоби оташ [дар пеш доранд]

11. Ҳамоно барои касоне, ки имон оварданд ва корҳои шоиста карданд, боғхое [аз биҳишт] аст, ки ҷӯйборҳо зери [дараҳтони] он ҷорӣ аст; ва ин аст комёбии бузург

12. Бе гумон, [муҷозоту] саҳтирии Парвардигорат бисёр шадид аст

13. Дар ҳақиқат, Ҷуст, ки [оғариниширо] оғоз мекунад ва дубора [баъд аз марғ] бозмегардонад

14. Ва ҳам Ҷомурзанда [ва] дўстор [-и мұмминон] аст

15. [Ҷ Аллоҳ таоло] Соҳиби Арш, [ва] баландмартаба [ва шуқӯҳманд] аст

16. [Ва] Он чиро бихоҳад, анчом медиҳад

17. [Эй Паёмбар] Оё достони лашкариён [-и ҳақситеz] ба ту расидааст?

18. [Лашкари] Фиръавн ва [қавми] Самуд

19. Балки касоне, ки коғир шуданд, пайваста дар такзив [-и ҳақ] ҳастанд

20. Ва Аллоҳ таоло аз ҳар сў бар онон иҳота дорад

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا أَمْوَالِهِنَّ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَخْرِيقٌ

إِنَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْكَبِيرُ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

إِنَّهُ وَهُوَ يُبَدِّيُ وَيُعِيدُ

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْجَنُودِ

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

وَاللَّهُ مِنْ وَرَآبِهِمْ مُحِيطٌ

21. Оре, ин [оёт шеъру сеҳр нест,  
балки] Қуръони шукӯҳманд аст

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّحِيدٌ ﴿٦١﴾

22. Дар Лавҳи маҳфуз [аз ҳар гуна  
таҳрифу табдил дар амон] аст

فِي آنِ حَفْظٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٦٢﴾

## Сураи Ториқ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба осмон ва савганд ба ситораи шабгард
2. Ва чи медонӣ, ки ситораи шабгард чист?
3. [Ҳамон] Ситораи фурӯзон аст
4. Ҳеҷ қас нест магар он ки бар ў нигаҳбоне [аз фариштагон гумошта шуда] аст
5. Инсон бояд бингарад, ки аз чӣ чиз оғарида шудааст
6. Аз як оби ҷаҳанда оғарида шудааст
7. Ки аз миёни [устухони] пушт [-и мард] ва сина [-и зан] берун меояд
8. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар бозгардондани ў [пас аз марг] тавоност
9. Рӯзе, ки розҳо ошкор гардад
10. [Дар он рӯз] Инсон ҳеҷ тавону ёваре надорад
11. Савганд ба осмони пурборон
12. Ва савганд ба замини пуршикоф [ки гиёҳон аз он сар бармеоваранд]

وَالسَّمَاءُ وَالظَّارِقُ ﴿١﴾

وَمَا أَدْرِكَ مَا الظَّارِقُ ﴿٢﴾

النَّجْمُ الشَّاقِبُ ﴿٣﴾

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّكَ عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

فَلَيُنْظِرِ الْإِنْسَنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْصُّلْبِ

وَالثَّرَابِ ﴿٧﴾

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَّايرُ ﴿٩﴾

فَمَا لَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَلَا نَاصِيرٍ ﴿١٠﴾

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْمَعِ ﴿١١﴾

وَالأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

13. Бе гумон, ин Қуръон сухани чудокунандаи ҳақ аз ботил аст

إِنَّهُ لِقَوْلٍ فَصُلٌّ ﴿١٣﴾

14. Ва [сухани] ҳазлу бехуда нест

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

15. Онон [кофирон] пайваста ҳила ва найранг мекунанд

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

16. Ва ман [низ] ҳила [ва тадбир] мекунам

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

17. Пас, кофиронро муҳлат дех, [ва] андаке раҳояшон кун [то ғарқи гуноҳ бошанд]

فَمَهِلْ أَلْكَنْفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

## Сураи Аъло الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Номи Парвардигори баландмартабаатро ба покй ёд кун
2. [Ҳамон] ки [инсонро] офарида ва ҳамоҳанг ва мутаодил сохт
3. Ва [ҳамон] касе, ки андозагирӣ кард ва [ба шоистагӣ офарида] ва сипас ҳидоят намуд
4. Ва [он] касе, ки чарогоҳро [барои тағзияи ҷондорон] рӯёнид
5. Сипас онро ҳушку сиёҳ гардонид
6. Мо ба зудӣ [Қуръонро] бар ту меҳонем; пас, ту ҳаргиз [онро] фаромӯш наҳоҳӣ кард
7. Магар он чиро, ки Аллоҳ таоло бихоҳад; ҳамоно ӯ ошкору ниҳонро медонад
8. Ва барои ту осонтарин [роҳ]-ро фароҳам мегардонем
9. Пас, агар панди муфид бошад, [мардумро бо оёти Қуръон] панд дех
10. Ба зудӣ, касе, ки [аз Аллоҳ таоло] метарсад, панд мепазираид
11. Ва бадбахттарин [-и мардум] аз он дурӣ мегузинад
12. [Ҳамон] Касе, ки дар оташи бузург [-и ҷаҳаннам] дарҳоҳад омад

سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ②

وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى ③

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمُرْغَى ④

فَجَعَلَهُ وَغُثَاءً أَخْوَى ⑤

سَنْفُرُكَ فَلَا تَنْسَى ⑥

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ أَجْهَرَ ⑦

وَمَا يَخْفَى ⑧

وَبُنِيسُرُكَ لِلْيُسْرَى ⑨

فَذَكِّرْ إِنْ نَعَمَتِ الْذَّكْرَى ⑩

سَيِّدَ كَرُّ مَنْ يَخْشَى ⑪

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑫

الَّذِي يَضْلِي الْئَارَ الْكُبْرَى ⑬

13. Ва дар он [оташ] на мемирад ва на зинда мемонад
14. Яқинан, касе, ки худро [аз куфру гуноҳ] пок кунад, растагор ҳоҳад шуд
15. Ва [низ касе, ки] номи Парвардигорашиб ёд кунад ва намоз бигузорад
16. Вале шумо [мардум] зиндагии дунёро [бар охират] тарҷеҳ медиҳед
17. Дар ҳоле ки охират беҳтар ва пояндатар аст
18. Ба ростӣ, ин [панҷҳо] дар китобҳои осмонии пешин [низ] буд
19. Китобҳои Иброҳим ва Мӯсо

۱۳۰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

۱۴۰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ

۱۵۰ وَذَكَرْ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

۱۶۰ بَلْ تُؤْتُرُونَ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا

۱۷۰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

۱۸۰ إِنْ هَذَا لَفِي الصُّحْفِ الْأَوَّلِ

۱۹۰ صُحْفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

## Сураи Ғошия الغاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Оё хабари қиёмати ҳавлноки фарогир ба ту расидааст?
2. Дар он рӯз чехраҳое хору залил ҳоҳанд буд
3. [Дар дунё] Пайваста талош карда [ва] хаста шуда [ва чун дар роҳи ҳақ набуда, натиҷае надидаанд]
4. Дар оташи сўзон дармөоянд
5. Аз ҷашмаи бисёр гарм ба онҳо нӯшонда мешаванд
6. Ғизое ҷуз ҳори хушку талх надоранд
7. Ки на [ононро] фарбек кунад ва на гуруснагиро дафъ менамояд
8. Дар он рӯз чехраҳое шодобу тоза ҳастанд
9. Ва аз саъӣ [-ю талош]-и худ хушнуданд
10. Дар биҳишти барин ҳастанд
11. Дар он ҳоҷ сухани бехудае намешуванд
12. Дар он ҷашма [-ҳои об] равон бошад
13. Дар он таҳтҳои [зебои] баланд [поя] аст

هُلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ حَشِيعَةٌ ﴿٢﴾

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

تُسْتَئِي مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةً ﴿٥﴾

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرَبِعٍ ﴿٦﴾

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

لَسْعَيْهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ ﴿١٠﴾

لَا سَمْعٌ فِيهَا لَغْيَةٌ ﴿١١﴾

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ﴿١٢﴾

فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

14. Ва чомхое [ки дар канори чашмаҳо] ниҳода шуда وَأَكْثَرُ أَبْلَاجٍ مَوْضِعَةً ﴿١٥﴾
15. Ва болиштҳои [мунаzzам] чидашуда وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٦﴾
16. Ва [низ] фаршҳои гаронбаҳо густурда шудааст وَزَرَابٍ مَبْشُوَّةٌ ﴿١٧﴾
17. Оё [кофирон] ба шутур наменигаранд, ки чи гуна офарида шудааст? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَيْدِيلِ كَيْفَ خُلِقْتُ ﴿١٨﴾
18. Ва ба осмон [наменигаранд], ки чи гуна барафрошта шудааст? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعْتُ ﴿١٩﴾
19. Ва ба кӯхҳо [наменигаранд], ки чи гуна [муҳкам бар замин] наасб шудааст? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِيبَتِ ﴿٢٠﴾
20. Ва ба замин [наменигаранд], ки чи гуна густурда шудааст? وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحْتِ ﴿٢١﴾
21. Пас, [эй Паёмбар] панд бидех, ки ту танҳо панддиҳандай فَذَكَرَ إِنَّمَا أَنَّ مُذَكَّرًا ﴿٢٢﴾
22. Ту бар онон мусаллат [-у чира] нестӣ [ки бар имон водорашон кунӣ] لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٣﴾
23. Аммо касе, ки рӯй бигардонад ва кофир шавад إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ ﴿٢٤﴾
24. Сипас Аллоҳ таоло ўро бо бузургтарин азоб мучозот меқунад فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَدَابُ الْأَكْبَرُ ﴿٢٥﴾
25. Ҳамоно бозгашти онҳо ба сӯйи Мост إِنَّ إِلَيْنَا إِيَادِهِمْ ﴿٢٦﴾
26. Сипас бе гумон, ҳисобашон [низ] бо Мост ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٧﴾

## الفجر سураи فاچр

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |   |   |
|---|---|
| 1. Савганд ба субҳ  | وَالْفَجْرِ ﴿١﴾   |
| 2. Ва ба шабҳои даҳгона [-и оғози зулҳичҷа]   | وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴿٢﴾                                    |
| 3. Ва ба завҷ ва фард [-и ашё]  | وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ ﴿٣﴾                             |
| 4. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки [ҳаракат мекунад ва] меравад   | وَاللَّيلُ إِذَا يَسِرَ ﴿٤﴾                             |
| 5. Оё дар ин [чиизҳо] савганде барои соҳибхирад нест [ки ўро қонеъ намояд]?                                     | هُلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾                |
| 6. [Эй Паёмбар] Оё надидӣ, ки Парвардигорат бо [қавми] Од чи кард?  | أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾           |
| 7. [Ҳамон қабилаи] Ирам, ки дорои [коҳҳои бо] сутунҳои баланд буданд  | إِرَمَ دَاتِ الْعِتَادِ ﴿٧﴾                             |
| 8. Ки ҳаммонанди он дар шаҳрҳо оғарида нашуда буд?  | الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ﴿٨﴾       |
| 9. Ва [низ қавми] Самуд, онҳое, ки сахраҳои саҳтро аз [канори] водӣ метарошиданд [ва барои худ хона месоҳтанд]? | وَتَمُودُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّحْرَ<br>بِالْوَادِ ﴿٩﴾ |
| 10. Ва Фиръавн соҳиби сипоҳи [бузург ва қудратманд]   | وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْقَادِ ﴿١٠﴾                      |
| 11. [Ҳамон] Касоне, ки дар шаҳрҳо түғён [ва саркашӣ] карданд  | الَّذِينَ ظَعَوْنَ فِي الْبِلَدِ ﴿١١﴾                   |
| 12. Ва дар онҳо фасоди бисёр ба бор оварданд  | فَأَكْثَرُوا فِيهَا أَفْسَادَ ﴿١٢﴾                      |

13. Он гоҳ Парвардигорат тозиёнаи азобро бар онон фуруд овард

فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطٌ

عذابٌ ﴿١٣﴾

14. Яқинан Парвардигори ту дар камингоҳ аст

إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمُرْصَادِ ﴿١٤﴾

15. Ва аммо инсон ҳангоме ки Парвардигораш ўро биозмояд ва гиромӣ дорад ва ба ў неъмат баҳшад, [мағрур мегардад ва] мегӯяд: «Парвардигорам маро гиромӣ доштааст»

فَأَمَّا الْإِنْسَنُ إِذَا مَا أَبْتَلَهُ رَبُّهُ  
فَأَكْثِرَهُ وَنَعَمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّي  
أَكْثَرَهُ مِنِّي ﴿١٥﴾

16. Ва аммо ҳангоме ки ўро биозмояд ва рӯзиашро бар ў танг гирад, [дилсард шуда] мегӯяд: «Парвардигорам маро хор кардааст»

وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ وَفَيَقُولُ رَبِّي أَهَبَنِي ﴿١٦﴾

17. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо мепиндоред]; балки шумо ятимро гиромӣ намедоред

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

18. Ва яқдигарро бар итъоми мустамандон тарғиб намекунед

وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامٍ  
الْمُسْكِينِ ﴿١٨﴾

19. Ва меросро ҳарисона мекӯред [ва ҳаққи заифонро намедиҳед]

وَتَأْكُلُونَ الْتُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا

20. Ва молу сарват [-и дунё]-ро бисёр дӯст медоред

وَتُخْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا ﴿١٩﴾

21. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо гумон мекунед]; ҳангоме ки замин саҳт дарҳам кӯбida шавад [ва ҳамвор гардад]

كَلَّا إِذَا دَعَكَ الْأَرْضَ دَكَّا  
دَكَّا ﴿٢٠﴾

22. Ва Парвардигорат [барои додрасӣ] биёяд ва [низ] фариштагон саф дар саф [биистанд]

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالنَّلَّكَ صَفَّا صَفَّا ﴿٢١﴾

23. Ва дар он рӯз чаҳаннам оварда шавад, дар он рӯз инсони [кофир] панд мегирад [ва тавба мекунад]; ва [аммо] ин панд гирифтан чи суде барояш дорад?
24. Вай мегӯяд: «Эй кош, [дар дунё] барои [ин] зиндагиам [чизе аз] пеш фиристода будам!
25. Пас, дар он рӯз ҳеч кас ҳаммонанди азоби Ў [Аллоҳ таоло] азоб намекунад
26. Ва ҳеч кас ҳамчун банд кашидани Ў [Аллоҳ таоло] касеро ба банд намекашад
27. [Аммо ба муъмин нидо мешавад] «Эй рӯҳи оромёфта!
28. Ба сӯйи Парвардигорат бозгард, дар ҳоле ки ту [аз подоши Аллоҳ таоло] хушнудӣ ва Ў аз [аъмоли] ту хушнуд аст
29. Пас, дар зумраи бандагони [хосси] Ман даро
30. Ва ба биҳишти Ман ворид шав»

وَجِأْيَءَ يَوْمَيْدَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَيْدَ  
يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَنُ وَأَنَّ لَهُ  
الْذِكْرَ ۚ

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاٰتِي ۖ

فَيَوْمَيْدَ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدٌ

وَلَا يُؤْثِقُ وَنَاقَةٌ أَحَدٌ ۖ

يَتَأَيَّهَا الْنَّفْسُ الْمُظْمِنَةُ ۖ

أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ۖ

فَادْخُلِي فِي عَبْدِي ۖ

وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ

## Сураи Балад

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба ин шаҳр [Макка]

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾

2. Ва ту дар ин шаҳр сокинӣ [ва ҷанг дар ин шаҳр барои ту ҳалол аст]

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾

3. Ва савганд ба падар [Одам] ва фарзандонаш

وَوَالِيٰ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾

4. Яқинан, инсонро дар ранҷ оғариDEM

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَنٍ فِي كَبِيرٍ ﴿٤﴾

5. Оё ў гумон мекунад, ҳеч кас бар [мұчозоти] вай тавоно нест?

أَجِحْسَبْ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ  
أَحَدٌ ﴿٥﴾

6. Мегүяд: «[Ба хотири инфок] Моли зиёдеро табоҳ кардаам»

يَقُولُ أَهْلَكُثُ مَا لَا لَبِداً ﴿٦﴾

7. Оё мепиндорад, ки ҳеч кас ўро надидааст?

أَجِحْسَبْ أَنْ لَمْ يَرُهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

8. Оё барои ў ду чашм қарор надодем?

أَلْمَ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

9. Ва як забон ва ду лаб?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

10. Ва ўро ба ду роҳ [хайр ва шар] роҳнамой кардем

وَهَدَيْنَاهُ الْتَّجَدَدَيْنِ ﴿١٠﴾

11. Пас, ба гардана [и саҳт] қадам нагузошт [ва наомад]

فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

12. Ва ту чи медонӣ, ки гардана [-и саҳт] чист?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقِبَةُ ﴿١٦﴾

13. Озод кардани барда аст

فَكُلْ رَقَبَةً ﴿١٣﴾

14. Итъом дар рӯзи қаҳтӣ [ва гуруснагӣ]

أَوْ إِطْعَمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَةٍ ﴿١٥﴾

15. [Хоҳ] Ятиме аз хешовандон [бошад]

يَتِيمًا دَا مَقْرَبَةً ﴿١٤﴾

16. Ё мустаманде хокнишин

أَوْ مُسْكِينًا دَا مَتْرُبَةً ﴿١٦﴾

17. Он гоҳ аз касоне бошад, ки имон овардаанд ва яқдигарро ба сабр [бар ибодат ва дурӣ аз гуноҳ] ва меҳрубонӣ [бо бандагон] тавсия намудаанд

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصَوْا

بِالصَّابِرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

18. Инон аҳли саодатанд [ки номаи аъмол ба дасти росташон дода мешавад ва аҳли биҳиштанд]

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

19. Аммо касоне, ки ба оёти Мо куфр варзианд, онон аҳли шақоватанд [ки номаи аъмол ба дасти чапашон дода мешавад ва ба дузах мераванд]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا هُمْ

أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ ﴿١٩﴾

20. Бар онон [аз ҳар сӯ] оташи сарпӯшидае аст [ки роҳи фирор надоранд]

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّرْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

## Сураи Шамс

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба хуршед ва равшани он [ба ҳангоми бомдод]
2. Ва савганд ба мох, ҳангоме ки баъд аз он барояд
3. Ва савганд ба рӯз, ҳангоме ки он [хуршед]-ро равшан [ва чилвагар] кунад
4. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки онро бипӯшонад
5. Ва савганд ба осмон ва ба он ки онро бино кард
6. Ва савганд ба замин ва ба он ки онро густуронид
7. Ва савганд ба ҷон [-и инсон] ва он ки онро [оффарида ва] нақу гардонид
8. Сипас нофармой ва парҳезгориашро [ба ў] илҳом кард
9. Бе тардид, ҳар ки нафси худро [аз гуноҳон] пок кард, растагор шуд
10. Ва ҳар ки онро [бо гуноҳ] олуда соҳт, яқинан, зиёнкор шуд

وَالشَّمْسٍ وَضَحَنَهَا ①

وَالْقَمَرٍ إِذَا تَلَنَهَا ②

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّنَهَا ③

وَاللَّيلِ إِذَا يَعْشَلَهَا ④

وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَنَهَا ⑤

وَالأَرْضَ وَمَا طَحَنَهَا ⑥

وَنَفَّيْنَ وَمَا سَوَّنَهَا ⑦

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ⑧

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّنَهَا ⑨

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّلَهَا ⑩

11. [Қавми] Самуд аз рўйи саркашӣ [паёмбарашонро] такзиб карданд

كَذَبْتُ ثُمَّوْدِ بَطَعْنَاهَا ﴿١١﴾

12. Он гоҳ ки бадкортарини эшон [барои иқдом ба чиноят] бархост

إِذْ أَثْبَعْتَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾

13. Пас, паёмбари Аллоҳ таоло [Солех] ба онон гуфт: «Модашутури Аллоҳ таоло ва [навбати] обхӯрданашро [ҳурмат ниҳед]»

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافِعَةُ اللَّهِ

وَسُقِيَّهَا ﴿١٣﴾

14. [Вале онон] ўро такзиб карданд ва он [модаштур]-ро куштанд; пас, Парвардигорашон ба сабаби гуноҳонашон бар сарашон азоб овард ва ҳамагии ононро бо хок яксон кард

فَكَذَبُوهُ فَعَصَرُوهَا فَنَمَدَمَ عَلَيْهِمْ

رَبُّهُمْ بِدَنَيْهِمْ قَسَوَنَاهَا ﴿١٤﴾

15. Ва [Аллоҳ таоло] аз саранҷоми он [кор] бим надорад

وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴿١٥﴾

## Сураи Лайл

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба шаб, ҳангоме ки [ҳама чизро] бипӯшонад
2. Ва савганд ба рўз, ҳангоме ки ошкор шавад
3. Ва савганд ба он ки нару модаро офорид
4. Ки, яқинан, саъй [-ю талош]-и шумо мухталиф [ва неку бад] аст
5. Ва аммо касе, ки [дар роҳи Аллоҳ таоло] бахшид ва парҳезкорӣ кард
6. Ва [ваъдаи Аллоҳ таоло ва суханони] некро тасдиқ кард
7. Пас, Мо [анҷоми аъмоли нақу ва инфоқ дар роҳи Аллоҳро] барояш осон месозем
8. Ва аммо касе, ки бухл варзид ва бениёзӣ талабид
9. Ва [ваъдаи Аллоҳ таоло ва суханони] некро такзиб кард
10. Пас, Мо [анҷоми аъмоли шарру палидро] барояш осон месозем
11. Ва дар ҳангом [-и маргу] вуруд ба дузах дороияш ба ҳоли ў суде наҳоҳад дошт
12. Мусалламан, ҳидоят [-и бандагон] бар [уҳдаи] Мост

وَاللَّيْلُ إِذَا يَعْشَى ﴿١﴾

وَالنَّهَارُ إِذَا تَجْلَى ﴿٢﴾

وَمَا خَلَقَ اللَّذِكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿٣﴾

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَّانٌ ﴿٤﴾

فَآمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَيْنَاهُ ﴿٥﴾

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾

فَسَتُّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾

وَآمَّا مَنْ بَخَلَ وَأَسْتَغْنَى ﴿٨﴾

وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾

فَسَتُّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾

إِنَّ عَلَيْنَا لَهُدَى ﴿١٢﴾

13. Ва қатъан охират ва дунё [низ] аз они Мост

وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَأُلْأَوَىٰ ﴿١٣﴾

14. Пас, ман шуморо аз оташе шуълавар бим додам

فَإِنَّدَرْجُكُمْ نَارًا تَلَطَّىٰ ﴿١٤﴾

15. Ки чуз бадбахттарин [-и мардум] дар он наафтад

لَا يَصْلَهَا إِلَّا أَلْشَقَىٰ ﴿١٥﴾

16. [Ҳамон] Касе, ки [оёти Mopo] такзиб кард ва рӯ гардонид

الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّٰ ﴿١٦﴾

17. Ва ба зудӣ парҳезкортарин [-и мардум] аз он дур нигаҳ дошта мешавад

وَسَيِّحَبُّهَا الْأَنْقَىٰ ﴿١٧﴾

18. [Ҳамон] Касе, ки моли худро [дар роҳи Аллоҳ таоло] мебахшад, то [аз гуноҳ] пок шавад

الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ رَيْزَىٰ ﴿١٨﴾

19. Ва ҳеч касро ба қасди подош ёфтани неъмат намебахшад

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

تُحْبَرَىٰ ﴿١٩﴾

20. Magар [барои] касби ризо [ва хушнудии] Парвардигори бартараш

إِلَّا أَبْتَغَاهُ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

21. Ва ба ростӣ, ки [бо подоши Аллоҳ таоло] хушнуд хоҳад шуд

وَلَسْوَفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

## Сураи Зухо الضحى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- |  |  |
|--|--|
| 1. Савганд ба оғози рӯз  | ﴿١﴾ وَالضُّحَىٰ                              |
| 2. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки ором гирад  | ﴿٢﴾ وَاللَّيلِ إِذَا سَجَىٰ                  |
| 3. [Ки] Парвардигорат туро во нагузошта ва [бар ту] хашм ногирифтааст                    | ﴿٣﴾ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ        |
| 4. Ва мусалламан охират барои ту аз дунё беҳтар аст                                      | ﴿٤﴾ وَلَلآخرةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ   |
| 5. Ва ба зудӣ Парвардигорат ба ту [ва уммати ту он қадр] ато хоҳад кард, ки хушнуд гардӣ | ﴿٥﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَّىٰ |
| 6. Оё туро ятим наёфт, пас, паноҳ дод?   | ﴿٦﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَقَاءَوْنِي    |
| 7. Ва туро [гумроҳ ва] саргашта ёфт, пас, ҳидоят кард                                    | ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ صَالِلًا فَهَدَىٰ             |
| 8. Ва туро фақир ёфт, пас, бениёз намуд  | ﴿٨﴾ وَوَجَدَكَ عَلِيلًا فَأَخْعَنَىٰ         |
| 9. Пас, [ту низ] ятимро маёзор   | ﴿٩﴾ فَامَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ        |
| 10. Ва [мустананди] ниёзҳоҳро марон [ва бо ў дуруштӣ макун]                              | ﴿١٠﴾ وَامَّا السَّالِلُ فَلَا تَنْهَرْ       |
| 11. Ва нөъматҳои Парвардигоратро бозгӯ кун [ва сипос гузор]                              | ﴿١١﴾ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ    |

## Сураи Шарҳ الشرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй паёмбар] Оё Мо синаатро [барои нузули ваҳӣ] бароят нақушудем?
2. Ва сангини [-и бори гуноҳ ва душвории рисолат]-ро аз [дӯши] ту барнадоштем?
3. Ҳамон [бore], ки бар пуштат сангиний мекард
4. Ва [ному] овозаи туро баланд соҳтем
5. Пас, мусалламан, бо [ҳар] душворӣ осонӣ аст
6. [Оре] Мусалламан, бо [ҳар] душворӣ осонӣ аст
7. Пас, ҳангоме ки [аз кору умури дунё] фориғ шудӣ, [ба ибодати Парвардигорат] бикӯш
8. Ва ба сӯи Парвардигорат роғиб [ва мушток] шав

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهِيرَكَ ﴿٣﴾

وَرَأَقَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجَبْ ﴿٨﴾

## Сураи Тин

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба анчир ва зайдун [ва ба  
Фаластин сарзамини рўиши онҳо]

وَالَّتِي نِعْمَةٌ وَالَّتِي تُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

2. Ва савганд ба Тўри Сино

وَطُورِ سَيِّنَيْنِ ﴿٢﴾

3. Ва савганд ба ин шаҳри амн [Макка]

وَهَذَا الْبَلْدُ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

4. [Ки] Яқинан, Мо инсонро дар  
бехтарин сурат [ва бо фитрати пок]  
оғариDEM

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ

تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

5. Сипас ўро [ки инҳироф ёфт] ба  
пасттарин [мароҳили] пастй  
баргардонидем.

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ﴿٥﴾

6. Магар касоне, ки имон оварданд ва  
корҳои шоиста анҷом доданд; пас,  
барои онон подоше пойдор [дар пеш]  
аст

إِلَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْوُنٍ ﴿٦﴾

7. Пас, [эй инсон] чи чизе баъд [аз ин  
ҳама дaloили равшан] туро ба  
такзиби [рӯзи] ҷазо во медорад?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْتَّيْنِ ﴿٧﴾

8. Оё Аллоҳ таоло бехтарин довар [ва  
ҳокими мутлақ] нест?

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَكَمَيْنَ ﴿٨﴾

## Сураи Алақ العلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Бихон ба номи Парвардигорат, ки [ҳастиро] офариd
2. [Ҳамон Парвардигоре, ки] Инсонро аз хуни баста офариd
3. Бихон ва Парвардигорат [аз ҳама] бузургворатр аст
4. [Ҳамон] Касе, ки ба василаи қалам [навиштан] омӯхт
5. Ба инсон он чиро, ки намедонист, омӯхт
6. Чунин нест [ки шумо мепиндоред]; ҳаққо, ки инсон туғён [ва саркаш] мекунад
7. [Баъд] Аз ин ки худро бениёз [ва тавонгар] бубинад
8. Яқинан, бозгашт [-и ҳама] ба сўйи Парвардигори туст
9. [Эй Паёмбар] Оё дидай он касе, ки [аз ибодати Аллоҳ таоло] бозмедорад
10. Бандаero, ҳангоме ки намоз меҳонад
11. Ба ман хабар бидех, агар ин [банда] бар [роҳи] ҳидоят бошад
12. [Мардумро] Ба парҳезкорӣ фармон дихад [пас, сазои касе, ки чунин бандаero биёзорад чист?]

أَفْرُّ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

أَفْرُّ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ ﴿٤﴾

عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَظْعَفُ ﴿٦﴾

أَنْ رَعَاهُ أَسْتَغْفِرُ ﴿٧﴾

إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْرُّجْعَى ﴿٨﴾

أَرْعَيْتَ الَّذِي يَنْهَا ﴿٩﴾

عَبَدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾

أَرْعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾

أَوْ أَمَرَ بِالْمُتَّقِوَىٰ ﴿١٢﴾

13. Ба ман хабар дөх, агар ин [шахси саркаш ҳақро] такзиб кард ва рўйгардон шуд [оё сазовори азоб нест?]

أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَأَيْ ١٣

14. Оё намедонад, ки бе тардид, Аллоҳ таоло [ҳама аъмолашро] мебинад?

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ١٤

15. Чунин нест [ки ў гумон мекунад]; агар боз наояд [ва даст аз шарорат барнадорад], ҳатман, мўйи пешониашро ба саҳти хоҳем гирифт [ва ба сўйи дузах хоҳем кашонид]

كَلَّا لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا ١٥

بِالنَّاصِيَةِ ١٥

16. Мўйи пешонии [ҳамон] дурӯғгүи хатокорро

نَاصِيَةٌ كَلِذَبَةٌ حَاطِئَةٌ ١٦

17. Пас, бояд ҳаммачлисонашро [ба кумак] бихонад

فَلَيُدْعُ نَادِيَهُ وَ ١٧

18. Мо [низ] оташбонони [дузах]-ро фаро хоҳем хонд

سَنَدُ عَزَّزَانِيَةٌ ١٨

19. Чунин нест [ки ў мепиндорад]; ҳаргиз ўро итоат макун ва саҷда кун ва [ба Аллоҳ таоло] тақарруб чўй

كَلَّا لَا تُطْعِنْ وَ اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ١٩

## Сураи Қадр القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ҳамоно Мо он [Қуръон]-ро дар шаби қадр нозил кардем

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

2. Ва ту чи донй шаби қадр чист?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

3. Шаби қадр беҳтар аз ҳазор моҳ аст

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ

شہرِ

4. Фариштагон ва Рӯх [Чабраил] дар он [шаб] ба фармони Парвардигорашон барои [анчоми] ҳар коре нозил мешаванд

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ

رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٣﴾

5. [Он шаб] То тулуи фачр саломат [ва раҳмат] бошад

سَلَمٌ هِيَ حَقٌّ مَظْلَعُ الْفَجْرِ

## Сураи Байина البينة

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Касоне аз аҳли китоб ва мушрикон, ки кофир шуданд, [аз оини куфр] даст барнамедоранд, то ин ки барои онон далели равшане биёяд

2. Паёмбаре аз сӯи Аллоҳ таоло [биёяд], ки саҳифаҳои покро бихонад

3. Ва дар он [саҳифаҳо] навиштаҳое устувор [ва дуруст] аст

4. Ва касоне, ки ба онон китоб дода шуд, [аз ҷумлаи яҳудиён ва масеҳиён] пароканда нашуданд, [ва ихтилоф накардан] магар баъд аз он ки далели равшан барои онон омад

5. Ва эшон фармон наёфтанд, ҷуз ин ки Аллоҳро бипарастанд, дар ҳоле ки дини худро барои ў холис гардонанд [ва аз ширку бутпарастӣ] ба тавҳид рӯ оваранд; ва намоз барпо доранд ва закот бипардозанд; ва ин аст оини ростин ва мустақим

6. Бе гумон, касоне аз аҳли китоб ва мушрикон, ки кофир шуданд, ҷовидона дар оташи ҷаҳаннам хоҷанд монд. Онон бадтарин оғаридағон ҳастанд

لَمْ يَكُنْ لِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنَفَّكِينَ حَتَّىٰ  
تَأْتِيَهُمُ الْبَيْنَةُ ①

رَسُولُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يَتَّلَوُ صُحْفَةً  
مُظَاهَّةً ②

فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةٌ ③

وَمَا تَفَرَّقَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَةُ ④

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ  
لِهِ الَّذِينَ حُنَفَاءُ وَقَيِّمُوا أَصْلَوَةَ  
وَيُؤْتُونَ الْزَكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ  
الْقِيَمَةِ ⑤

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
خَالِدِينَ فِيهَا أُرَأَيْكُمْ هُمْ شُرُّ  
الْبَرِّيَّةِ ⑥

7. Ҳамоно касоне, ки имон оварданد ва корҳои шоиста анҷом доданд, онон беҳтарини оғаридағон ҳастанд

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
أَكْلَلَهُنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ

الْبَرَّيةٌ ﴿٧﴾

8. Подоши эшон назди Парвардигорашибон боғҳои [биҳишти] ҷовидон аст, ки ҷӯйборҳо аз зери [дараҳтони] он ҷорист; ҳамеша дар он ҳоҳанд монд; Аллоҳ таоло аз [аъмоли] онҳо хушнуд аст ва онон [ниز] аз [подоши] ӯ хушнуданд; ва ин [мақом ва подош] барои қасест, ки аз Парвардигорашибон битарсад

جَزَاؤهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ  
تَحْرُرٍ مِّنْ تَحْكِيمَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ  
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
عَنْهُ دَلِيلٌ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ

﴿٨﴾

## Сураи Залзала

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Ҳангоме ки замин бо шадидтарин тақонхояш ба ларза дарояд
2. Ва замин борҳои сангинашро берун резад
3. Ва инсон мегӯяд: «Он [замин]-ро чӣ шудааст?»
4. Дар он рӯз [замин] тамоми хабарҳояшро бозгӯ мекунад
5. Зоро Парвардигорат ба ў [чунин] ваҳӣ [ва ҳукм] кардааст
6. Дар он рӯз мардум гурӯҳ-гурӯҳ бозмегарданд, то [натиҷаи] аъмолашон ба онон нишон дода шавад
7. Пас, ҳар кас ба андозаи заррае кори нек анҷом дода бошад, [подоши] онро мебинад
8. Ва ҳар кас ба андозаи заррае кори бад карда бошад, [кайфари] онро мебинад

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

وَقَالَ إِلَيْهِنَّ مَا لَهَا ﴿٣﴾

يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿٥﴾

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَيَرَوُا  
أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾

فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُو ﴿٧﴾

وَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُو ﴿٨﴾

## Сураи Одиёт العadiyat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба аспҳои даванда, ки нафасзанон [ба сӯйи майдони чиҳод] пеш мерафтанд

وَالْعَدِيْتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

2. Ва савганд ба аспҳое, ки [бо барҳурди сумҳояшон ба сангҳо] шарорай [оташ] эҷод карданд

فَالْمُورِيْتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

3. Боз савганд ба аспҳое, ки дар субҳоҳон [бар душман] юриш баранд

فَالْمُغَيْرِتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

4. Пас, дар он ҳангом гарду ғубор барангезанд

فَأَتَرْبَنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾

5. Он гоҳ ба миёни [сиҳоҳи душман] дароянд

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾

6. Яқинан, инсон дар баробари [неъматҳои] Парвардигораш бисёр носипос аст

إِنَّ الْاَنْسَنَ لِرَبِّهِ لَكَثُورٌ ﴿٦﴾

7. Ва бе гумон, ў бар ин [носипосӣ]

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

гувоҳ аст

وَإِنَّهُ دَلِيلٌ أَلْخَيٌ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

8. Ва ҳамоно ў алоқаи фаровоне ба мол [-и дунё] дорад

\*أَفَلَا يَعْمَلُ إِذَا بُعْثَرَ مَا فِي

барангехта шаванд?

الْقُبُورِ ﴿٩﴾

10. Ва он чи дар синаҳост, [ҳама]  
ошкор гардад

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿٦﴾

11. Яқинан, дар он рӯз  
Парвардигорашон ба [вазъу ҳоли]  
эшон комилан огоҳ аст

إِنَّ رَبَّهِمْ بِهِمْ يَوْمٌ إِذْ لَخَّرُوا ۝

Сураи Қориъа  
القارعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Он] Фурукӯбанда

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾

2. [Он] Фурукӯбанда чист?

مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾

3. Ва ту чи донй, ки [он] фурукӯбанда чист?

وَمَا أَدْرِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾

4. Рўзе, ки мардум монанди парвонаҳои пароканда [ҳайрону саргардон] хоҳанд буд

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ  
الْمُبْتَوِثِ ﴿٤﴾

5. Ва кўҳҳо монанди пашми рангини ҳаллочишуда (задашуда) хоҳанд шуд

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَأَعْجَمِينَ  
الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾

6. Ва аммо ҳар касе, ки [дар он рўз] паллаи мизонаш сангин бошад

فَإِمَّا مَنْ شَقَّلَتْ مَوَازِينُهُ وَ

7. [Дар биҳишт] Дар зиндагии роҳатбахш хоҳад буд

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦﴾

8. Ва аммо ҳар кас, ки паллаи мизонаш сабук бошад

وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَ

9. Пас, [маскану] паноҳгоҳаш «ҳовия» аст

فَأُمُّهُ وَهَاوِيَّةٌ ﴿٧﴾

10. Ва ту чи донй, ки он [ҳовия] чист?

وَمَا أَدْرِكَ مَا هِيَةٌ ﴿٨﴾

11. Оташе аст сўзон [ва шуълавар]

نَارٌ حَامِيَّةٌ ﴿٩﴾

## Сураи Такосур

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Зиёдахоҳӣ шуморо ба худ машғул [ва аз ёди Парвардигор ғофил] соҳт
2. То [поёни] коратон ба гуристон расид
3. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо мепиндоред]; ба зудӣ хоҳед донист
4. Боз [ҳам] чунин нест; ба зудӣ хоҳед донист
5. Чунин нест [ки шумо гумон мекунед]; агар ба дониши яқинӣ [ва тардиднапазир ҳақиқати қиёматро] медонистед, [аз зиёдахоҳӣ ва ифтихор ба амволу фарзандонатон даст бармедоштед]
6. Савганд, ки дузаҳро хоҳед дид
7. Боз ҳам савганд, ки онро бо ҷашми яқин хоҳед дид
8. Он гоҳ, ҳатман, дар рӯзи қиёмат аз [тамоми] неъматҳо бозхост хоҳед шуд

۱۰۴

أَلْهَمْكُمُ الْتَّكَاثُرُ

۱۰۵

حَتَّىٰ رُزُّنُمُ الْمَعَابِرَ

۱۰۶

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

۱۰۷

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

۱۰۸

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

۱۰۹

لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ

۱۱۰

ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

۱۱۱

ثُمَّ لَنْسَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

## العصر Acp سура

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Савганд ба аср

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

2. Ки инсон дар зиён аст

إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

3. Магар мұмминони нақукоре, ки яқдигарро ба ҳақ супориш намудаанд ва ба шикебой тавсия кардаанд

إِلَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحُقْقِ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ﴿٣﴾

## Сураи Ҳуммаза الهمزة

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Вой бар ҳар ғайбатқунанда [ва] айбчүе!

وَيَلْ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ①

2. [Ҳамон] Касе, ки моли фаровоне гирд овард ва онро шумориш кард

أَلَذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ ②

3. Гумон мекунад, ки молаш ўро ҷовидона месозад

يَحْسُبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَطُهُ ③

4. Ҳаргиз чунин нест [ки ў гумон мекунад]; ҳатман, дар оташи дарҳамкӯбанда андохта хоҳад шуд

كَلَّا لَيُبَدِّئَ فِي الْحُكْمَةِ ④

5. Ва [эй Паёмбар] ту чӣ медонӣ, ки оташи дарҳамкӯбанда чист?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحُكْمَةُ ⑤

6. Оташи барафрӯхтаи илоҳӣ аст

نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَّدَةُ ⑥

7. [Оташе] Ки бар дилҳо чира мегардад [ва месӯзонад]

الَّتِي تَظَلِّمُ عَلَى الْأَفْئَدَةِ ⑦

8. Бе гумон, он [оташ] бар онон фурубаста [ва аз ҳар сӯ муҳосирашон карда] аст

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑧

9. [Афрӯхта] Дар сутунҳои баланд аст

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

## الفيل

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй Паёмбар] Оё надидй  
Парвардигорат бо асҳоби фил чй  
кард?
2. Оё [фиребу] нақшай ононро дар  
табоҳӣ қарор надод?
3. Ва парандагоне гурӯҳ-гурӯҳ бар  
[сари] онон фиристод
4. [Ки] Бо сангил [ки дар минқору  
чангол доштанд] ононро сангборон  
мекарданд
5. Пас, онҳоро ҳамчун коҳи  
ҷавидашуда соҳт

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ  
الْفَيْلِ ﴿١﴾

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضليلٍ ﴿٢﴾

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَتَابِيلَ ﴿٣﴾

تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ﴿٤﴾

فَجَعَلَهُمْ كَعْصِفَ مَأْكُولٍ ﴿٥﴾

## Сураи Қурайш

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Барои [сипосгузорй аз] ҳамбастагй ва унси Қурайш

لَا يَكُنْ فُرِيزٌ ﴿١﴾

2. [Ҳамон] Ҳамбастагй ва унси онон дар сафарҳои зимиstonӣ [ба Яман] ва тобистонӣ [ба Шом]

إِلَيْهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

3. Бояд Парвардигори хонаи Каъбаро бипарастанд

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾

4. Ҳамон [Парвардигоре], ки ононро аз гуруснагай [раҳонид, ба эшон] хӯрок дод ва аз ваҳшату тарс эмин намуд

أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ حَوْنٍ ﴿٤﴾

## Сураи Моъун الماعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Оё касе, ки рўзи қазоро дурӯғ меангорад, дидай?
2. Пас ў [ҳамон] қасест, ки ятимро [бо дуруштӣ аз худ] меронад
3. Ва [дигаронро] ба итьоми тиҳидаст ташвиқ намекунад
4. Пас,вой бар намозгузорон!
5. Ҳамон қасоне, ки аз намозашон ғофиланд
6. Қасоне, ки худнамой мекунанд
7. Ва [аз амонат додани] васоили зарурии зиндагӣ дареф меварзанд

أَرْعَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِاللَّذِينَ ①

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيْمَ ②

وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ③

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّيِّنَ ④

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥

وَيَنْهَا عَنِ الْمَاعُونَ ⑦

Сураи Кавсар  
الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Ба ростй, ки Мо ба ту хайри бениҳоят ато кардем

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ①

2. Пас, барои Парвардигорат намоз бихон ва қурбонӣ кун

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأُخْرُ ②

3. Бе тардид, душманат [аз ҳамаи хайроту баракот бебахра ва] бурида аст

إِنْ شَاءَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

## Сураи Кофирун

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Эй кофирон!

فُلْ يَأْتِيْهَا الْكُفَّارُونَ ①

2. Он чиро шумо мепарастед, ман намепарастам

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②

3. Ва он чиро, ки ман мепарастам, [низ] шумо намепарастед

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ③

4. Ва на ман парастишгари он чи шумо парастиш кардаед, хоҳам буд

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ④

5. Ва на шумо парастишгари он чи ман мепарастам, хоҳед буд

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤

6. [Бинобар ин] Оини шумо барои худатон ва оини ман барои худам»

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

## Сураи Наср

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй Паёмбар] Ҳангоме ки ёрии  
Аллоҳ таоло ва пирӯзӣ фаро расад

إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

2. Ва мардумро бубинӣ, ки гурӯҳ-гурӯҳ  
дар дини Аллоҳ таоло дохил  
мешаванд

وَرَأَيْتَ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ  
اللَّهِ أَفْوَاجًا

3. Пас, ба ситоиши Парвардигорат  
тасбех гӯй ва аз ӯ омурзиш бихоҳ;  
ҳамоно ӯ бисёр тавбапазир аст

فَسَيَّحَ اللَّهُ مُحَمَّدَ رَبِّكَ وَأَسْتَعْفِرُهُ إِنَّمَا  
كَانَ تَوَّابًا

## Сураи Масад

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. Бурида бод ҳар ду дasti Абулаҳаб  
ва ҳалок бод!
2. Молу сарваташ ва он чй ба даст  
оварда буд, ба ў суде набахшид
3. Ба зудй ба оташи шуълавар хоҳад  
даромад
4. Ва ҳамсараш [Умми Чамил, он]  
ҳезумкаш [низ вориди оташ мешавад]
5. Бар гарданаш танобе аз лифи  
хурмост

تَبَّثُ يَدَآءَ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①

مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②

سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③

وَأَمْرَأً ثُرُّ حَمَالَةُ الْحُكْمِ ④

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مَّنْ مَسَدَ ⑤

## Сураи Ихлос

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ў Аллоҳ таоло якост

فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

2. Аллоҳ таоло бениёз аст [ва ҳама ниёзманди Ў ҳастанд]

أَللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

3. На [фарзанде] зода ва на зода шудааст

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾

4. Ва ҳеч кас ҳаммонанди ва ҳамтои Ў набуда ва нест»

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

## Сураи Фалақ الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Бигү: «Ба Парвардигори сапедадам паноҳ мебарам
2. Аз шарри тамоми он чи офаридааст
3. Ва аз шарри торикии шаб он гоҳ ки ҳама чоро фаро гирад
4. Ва аз шар [-и занони ҷодугар], ки бо афсун дар гиреҳҳо медаманд
5. Ва аз шарри ҳасуд он гоҳ ки ҳасад варзад»

فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ﴿٢﴾

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

Сураи Нос  
الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ба Парвардигори мардум паноҳ мебарам

فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْكَوَافِرِ ﴿١﴾

2. Фармонравои мардум

مَلِيكُ الْكَوَافِرِ ﴿٢﴾

3. Маъбуди мардум

إِلَهُ الْكَوَافِرِ ﴿٣﴾

4. Аз шарри [шайтони] васвасагар, ки [ба ҳангоми зикри Аллоҳ таоло] пинҳон мегардад

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِينَ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

5. Ҳамоне, ки дар дилҳои мардум васваса мекунад

أَلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ  
الْكَوَافِرِ ﴿٥﴾

6. Аз чинниён [бошад] ва [ё аз] одамиён»

مِنْ أَجْنَّةَ وَالْكَوَافِرِ ﴿٦﴾

## Индекси сураҳо

Сураи Фотиҳа ..... الفاتحة	1
Сураи Бақара ..... البقرة	2
Сураи Оли Имрон ..... آل عمران	79
Сураи Нисо ..... النساء	129
Сураи Мойда ..... المائدة	183
Сураи Анъом ..... الأنعام	220
Сураи Аъроф ..... الأعراف	261
Сураи Анфол ..... الأنفال	310
Сураи Тавба ..... التوبة	328
Сураи Юнус ..... يونس	361
Сураи Худ ..... هود	386
Сураи Юсуф ..... يوسف	411
Сураи Раъд ..... الرعد	433
Сураи Иброҳим ..... إبراهيم	444
Сураи Ҳичр ..... الحجر	456
Сураи Наҳл ..... النحل	467
Сураи Исрө ..... الإسراء	492
Сураи Каҳф ..... الكهف	513
Сураи Марям ..... مريم	534
Сураи Тоҳо ..... طه	548
Сураи Анбиё ..... الأنبياء	567
Сураи Ҳач ..... الحج	583
Сураи Муъминун ..... المؤمنون	600

Сураи Нур ..... النور	616
Сураи Фурқон ..... الفرقان	634
Сураи Шуъаро ..... الشعراء	646
Сураи Намл ..... النمل	667
Сураи Қасас ..... القصص	683
Сураи Анқабут ..... العنكبوت	701
Сураи Рум ..... الروم	714
Сураи Луқмон ..... لقمان	726
Сураи Саҷда ..... السجدة	734
Сураи Аҳзоб ..... الأحزاب	739
Сураи Сабаъ ..... سباء	758
Сураи Фотир ..... فاطر	770
Сураи Ёсин ..... يس	780
Сураи Соффот ..... الصافات	791
Сураи Сод ..... ص	808
Сураи Зумар ..... الزمر	819
Сураи Ғоғир ..... غافر	834
Сураи Фуссилат ..... فصلت	850
Сураи Шуро ..... الشورى	861
Сураи Зухруф ..... الزخرف	872
Сураи Духон ..... الدخان	885
Сураи Ҷосия ..... الجاثية	891
Сураи Аҳқоф ..... الأحقاف	898
Сураи Мұхаммад ..... محمد	907
Сураи Фатҳ ..... الفتح	915

Сураи Ҳучурот	الحجـرات	923
Сураи Қоғ	ق	928
Сураи Зориёт	الذـاريات	934
Сураи Тур	الطـور	941
Сураи Начм	التـنـجـم	947
Сураи Қамар	القـمـر	954
Сураи Раҳмон	الرـحـمـن	960
Сураи Воқиъа	الوـاقـعـة	967
Сураи Ҳадид	الـحـدـيد	975
Сураи Мұчодала	المـجـادـلـة	983
Сураи Ҳашр	الـحـشـر	989
Сураи Мұмтаҳана	الـسـمـتـحـنـة	995
Сураи Сафф	الـصـفـ	999
Сураи Җумъа	الـجـمـعـة	1002
Сураи Муноғиқун	الـمـنـافـقـون	1005
Сураи Тағобун	الـتـغـابـن	1008
Сураи Талоқ	الـطـلـاق	1012
Сураи Тахрим	الـتـحرـيم	1016
Сураи Мулк	الـمـلـك	1020
Сураи Қалам	الـقـلـم	1025
Сураи Ҳоққа	الـحـقـقـة	1031
Сураи Маъориҷ	الـمـعـارـج	1036
Сураи Нұх	نـوـح	1041
Сураи Ҷин	الـجـنـ	1045
Сураи Музаммил	الـمـزـمـلـ	1049

Сураи Мудассир	المدثر	1052
Сураи Қиёмат	القيمة	1059
Сураи Инсон	الإنسان	1063
Сураи Мурсалот	المرسلات	1067
Сураи Наба	النبأ	1073
Сураи Нозиъот	النهايات	1077
Сураи Абаса	عيسى	1081
Сураи Таквир	التكوير	1084
Сураи Инфитор	الإنفطر	1087
Сураи Мутаффифин	المطففين	1089
Сураи Инишиқоқ	الإنشقاق	1093
Сураи Буруч	البروج	1096
Сураи Ториқ	الطارق	1099
Сураи Аъло	الأعلى	1101
Сураи Ғошия	الغاشية	1103
Сураи Фачр	الفجر	1105
Сураи Балад	البلد	1108
Сураи Шамс	الشمس	1110
Сураи Лайл	الليل	1112
Сураи Зухо	الضحى	1114
Сураи Шарҳ	الشرح	1115
Сураи Тин	الثين	1116
Сураи Алак	العلق	1117
Сураи Қадр	القدر	1119
Сураи Байина	البينة	1120

Сураи Залзала ..... الرزلة	1122
Сураи Одиёт ..... العاديات	1123
Сураи Қориға ..... القارعة	1125
Сураи Такосур ..... التكاثر	1126
Сураи Аср ..... العصر	1127
Сураи Ҳұммаза ..... الهمزة	1128
Сураи Фил ..... الفيل	1129
Сураи Қурайш ..... قريش	1130
Сураи Мөъун ..... الماعون	1131
Сураи Кавсар ..... الكوثر	1132
Сураи Кофирун ..... الكافرون	1133
Сураи Наср ..... النصر	1134
Сураи Масад ..... المسد	1135
Сураи Ихлос ..... الإخلاص	1136
Сураи Фалақ ..... الفلق	1137
Сураи Нас ..... الناس	1138